

Ин забон бо истифода аз абзори тарҷумаи AI тарҷума  
шудааст;  
агар имконпазир бошад, лутфан ба нусхаи аслии англисӣ  
мувоҷиат кунед.

Тафсири Ваҳй  
аз ҷониби **Логотип** Ҷо **Рема**

*Тафсири Ваҳй аз ҷониби Логос ва Рема*

Copyright © 2023 Clare HC Song

21 октябри соли 2023

Ҳама порчаҳои Навиштаҷот аз Библияи Blue Letter, манобеи ройғони омӯзиши Библия гирифта шудаанд.

Бе розигии пешакии хатти муаллиф, ҳеҷ як қисми мундариҷаи ин китобро пурра ё қисман тағир додан ё дар ҳама гуна шакл ё васила такрор кардан мумкин нест.

Мақсади ин нашрия расидан ба ҳарчӣ бештари қонҳо аст, то ба онҳо дар фаҳмидани Инҷил ва мӯҳр бо Рӯҳулқудс бо наздик шудани рӯзи наҷот диҳанд ва шумо метавонед ин китобро дар вебсайти зерин ройгон хонед:

[www.therhemaofthelord.com](http://www.therhemaofthelord.com)



## [1]Мундариҷа

[1]Мундариҷа.....	ii
[2] Ҷадвали пешгӯии Ваҳй.....	xii
[3] 70 ҳафтаи Дониёл.....	xx
[4] Чӣ тавр хондан.....	xxi
[5] Рӯйхати муаррифии видео аз вебсайти "Рема аз Худованд".....	xxii
.....	xxii
<b>Сқисми 1</b> .....	1
(Ваҳй 1:1-2) Ваҳйи Исои Масеҳ.....	1
-Логотипҳои Худо.....	1
[Расми 1-а] Инҷили логотиби Худо.....	3
[Расми 1-б] Калима (логотип ва rhēma).....	4
(Ваҳй 1:3) Хонандагони логоти нубувват муборак (Вақт наздик аст).....	5
(Ваҳй 1:4) 7 калисо ва 7 рӯҳ.....	5
(Ваҳй 1:5) Исои Масеҳ: Ҳокими подшоҳон ва ҳокимони замин.....	5
(Ваҳй 1:6) Исои Масеҳ: моро подшоҳон ва коҳинони Худо ва Падари Ӯ гардонид.....	6
(Ваҳй 1:7) Ӯ бо абрхо меояд.....	6
-Писари Одам&Писари Худо.....	7
(Ваҳй 1:8) Худованди тавоно.....	7
(Ваҳй 1:9) Логоси Худо, Шоҳиди Исои Масеҳ.....	8
[Расми 1-в] (Ҳаввориён) Шогирдон бо қудрат ва қудрат.....	10
(Ваҳй 1:10-11) Дар рӯзи Худованд (Карнай, дар Рӯҳ).....	10
-Аввал&охирин.....	11
[Расми 1-г] Самараи Рӯҳ.....	12
(Ваҳй 1:12-13) Ӯфт шамъдон.....	13
(Ваҳй 1:14-15) Мӯйҳои сафеди сар, чашмон, пойҳо ва овози Ӯ.....	13
(Ваҳй 1:16) Ҳафт ситора ва шамшери тези дудама.....	14
(Ваҳй 1:17-18) Аввалин ва охирин (Калидҳои дӯзах ва марг).....	15
(Ваҳй 1:19-20) Асрори 7 ситора (фариштаи 7 калисо) ва 7 шамъдонҳои тиллоӣ (7 калисо).....	15
.....	15
<b>Боби 2</b> .....	16
(Ваҳй 2:1–7) (1) Ба фариштаи калисои Эфсӯс.....	16
- Калисои Эфсӯс: Ишқи аввалини худро тарк кард.....	16
— Аввалин асархо.....	18
[Расми 2-а] Муошират.....	20
- Дарахти ҳаёт: Дар миёни биҳишти Худо барои ғолибон.....	21
(Ваҳй 2:8–11) (2) Ба фариштаи калисои Смирна.....	22
- Шумо 10 рӯз мусибат хоҳед дошт - Ибронӣ, Исроил ва яҳудиён.....	24
[Расми 2-б] Наслҳо аз Одам то Исо.....	26
[Расми 2-с] Исроил ва банӣ-Исроил.....	27
[Расми 2-г] Худованд (Худованд) Худои шумо мешавад.....	28
Шумо 10 рӯз мусибат хоҳед дошт (тоҷи ҳаёт).....	29
[Расми 2-е] Фисҳи Худованд (Шогирдон ва ҳаввориён).....	32
[Расми 2-ф] Назарият назди Худо (Мӯйи сар).....	33
- Марги дуюм.....	34
(Ваҳй 2:12-17) (3) Ба фариштаи калисои Пергам.....	34
- Шамшери тези 2-дама.....	34
[Расми 2-г] Ҷанф, шамшер ва шамшери дудама.....	36
- Манна пинҳон.....	37
[Расми 2-ч] Манна пинҳон.....	37
[Расми 2-и] Тафсири Навиштаҳои Аҳди Ҷадид.....	38
(Ваҳй 2:18-29) (4) Ба фариштаи калисои Тиатира.....	40
- Корҳои шумо, муҳаббат, хидмат, имон, сабр ва охирин аз аввалинҳо зиёдтаранд.....	41
[Расми 2-ж] Тавба, таъмид ва Рӯҳулқудс.....	42
[Расми 2-к] Тӯҳфаи Рӯҳулқудс.....	43



[Расми 2-1] Имон .....	44
- Онҳое, ки Изобалро бе тавба уқубат карданд: Ба мусибати бузург андохта шуданд .....	45
- Касоне, ки таълимоти Изобал надоранд: То омадани Ё бояд маҳкам бимонанд .....	45
- ғалабагон: Ҳокимият бар халқҳои ғайрияҳудӣ дода шудааст .....	45
.....	46
<b>Боби 3</b> .....	47
(Ваҳй 3:1–6) (5) Ба фариштаи калисои Сардис (Ном дар китоби ҳаёт) .....	47
- Корҳо дар назди Худо иҷро намешаванд .....	47
[Расми 3-а] 1. Фисҳ   2. Нони фатир .....	49
[Расми 3-б] Насли Исои Масеҳ (Насаби Исо аз Одам то Худо) .....	49
[Расми 3-с] Суҳанҳои саҳт (The logos) ва корҳои Худо (2/2) .....	50
- Худованд чун дузд меояд, вале шумо соати омадани Ёро намедонед .....	51
- Баъзеҳо дар Сардис либосҳои худро наҷис, сафед ва шоиста доранд .....	51
- ғалабагон либоси сафед мепӯшанд ва номашон дар Китоби Ҳаёт навишта мешавад .....	51
(Ваҳй 3:7–13) (6) Ба фариштаи калисои Филадельфия .....	52
- Онҳое, ки логотипро нигоҳ доштаанд ва номи Ёро инкор накардаанд .....	54
[Расми 3-г] Фисҳи Худованд (Аҳди Ҷадид) .....	56
- Синагогаи Шайтон .....	57
- Онҳое, ки логотипро нигоҳ медоштанд, аз соати васвасаҳо нигоҳ дошта мешаванд .....	57
- Тоҷи худро саҳт нигоҳ доред .....	57
- ғалабагон: Дар маъбади Худо сутуне сохтанд .....	58
-Пардаи маъбад .....	60
[Расми 3-е] Пайдарпайии эҳтимолии вақти маслуб кардани Исо .....	62
(Ваҳй 3:14–22) (7) Ба фариштаи калисои Лудкия .....	63
-ТафсириJhn1:1 .....	66
- На хунук ва на гарм.....	66
[Расми 3-ф] 3. Аввалин меваҳо .....	68
- Гарм.....	69
[Расми 3-г] Масалҳо: Малакути Осмон ва Малакути Худо .....	71
- Тавба кун, чун азобат кунад .....	73
- Худованд дар назди дар аст ва тақ-тақ мекунад.....	74
- ғалабагон бо Барра бар тахти Ё хоҳанд нишаст .....	74
.....	75
<b>Боби 4</b> .....	76
(Ваҳй 4:1–4) Даре дар осмон кушода шуд: Барра ва 24 пир .....	76
- Дидан тахти осмон Дар рӯх .....	76
- Тавсифи тахти Худо .....	76
- 24 пирон дар 24 тахти худ нишастаанд.....	76
(Ваҳй 4:5) 7 чароғҳои оташ ва 7 рӯҳи Худо .....	77
(Ваҳй 4:6–7) Чаҳор (4) мавҷудоти зинда .....	77
(Ваҳй 4:8) Худованд Худои Қодирӣ Мутлақ (Ё буд, ва ҳаст ва хоҳад омад).....	78
-Худованди Мутаол.....	78
— ЧароИсои МасеҳастХудовандомоХудоёто замони барқароршавии ҳама чиз? .....	81
-КистМалкисодақ .....	82
-Масеҳ пеш аз Иброҳим буд .....	84
-Масеҳи Худованд.....	87
-Тӯ Парвардигори бузург аст(Ваҳй 1:8) &Худованди Мутаол(Ваҳй 4:8).....	91
(Ваҳй 4:9–11) Худоеро, ки офаринандаи осмону замин аст, дар осмон ибодат мекунанд .....	92
.....	93
<b>Боби 5</b> .....	94
(Ваҳй 5:1–6) Китобе, ки бо 7 муҳр баста шудааст .....	94
- Касе лоиқ нест, ки китоби мӯҳршударо кушояд .....	94
- Шери сибти Яҳудо, Решаи Довуд барои кушодани китоби 7мӯҳрс.....	94
- Барраи кушташуда 7 шох ва 7 чашм дорад (7 Рӯҳи Худо) .....	95
(Ваҳй 5:7–14) Муқаддасони муқаддас (онҳое, ки дар назди Исо дар Масеҳ хуфтаанд) барои Худо подшоҳон ва коҳинҳо шудаанд.....	97
- 4 мавҷудоти зинда ва 24 пирон дуои муқаддасон доранд (арфа ва косаҳои тиллоии пур аз бухур) .....	97

- муқаддасон (онҳое, ки дар назди Исо дар Масеҳ хуфтаанд) барои Худо подшоҳон ва коҳинҳо шудаанд	97
- Шумораи фариштагон дар бораи тахт	99
— Барраи кушташуда сазовор аст	100
- тахти Худо ва Барра (тамоми махлуқот дар осмон ва замин Худо ва Барраро мепарастанд)	100
.....	100
<b>Боби 6</b>	101
(Ваҳй 6:1-2) Кушодани мӯҳри 1 (аспи сафед, камон ва тоҷ)	101
- Аспи сафед ва камон (тоҷ дода мешавад)	101
[Расми 6-а] Аҳд, хатна зоҳир, хатна ботин	105
(Ваҳй 6:3–4) Кушодани мӯҳри 2 (аспи сурх, аз замин ором гиред)	106
(Ваҳй 6:5–6) Кушодани мӯҳри 3 (аспи сиёҳ, як ҷуфт юғ барои андозагири)	107
- Миқдори хушки гандум ба як динор, 3 ченак ҷав ба як динор (Равган ва шароб хафа намешавад)	108
-Даҳяки замин(Аввалин меваҳои аввал ва аввалин меваҳо)	110
а) Қурбонии гуноҳ	111
б) Пешниҳоди доимии гӯшт	111
с) Қурбонии доимии гӯшту нӯшоки (Ду барра <sup>н3532</sup> : як саҳар + як бегоҳ)	112
д) Қурбонии доимии сӯхтанӣ	112
[Расми 6-б] Рӯзҳо пеш аз “Иди Фисҳ”	117
[Расми 6-с] Шаш рӯз пеш аз «Иди Фисҳ»	117
-Гандум	118
- Маънои "як динар"	119
-гандум,ҷав,варавган,шароб	121
(Ваҳй 6:7–8) Кушодани мӯҳри 4-ум (аспи сабз: Марг ва ҷаҳаннам)	122
-Аввалин меваҳои Фиръавн	123
-Эҳё ба ҳаётбар зидди эҳёи доварӣ	124
[Расми 6-г] (Ҷисм, ҷон ва рӯҳ) Забур 23	128
(Ваҳй 6:9–11) Кушодани мӯҳри 5 (Ҷонҳои кушташуда)	129
Вақте ки Худованд (despotēs) хунро доварӣ мекунад ва интиқом мегирад	129
(Ваҳй 6:12-17) Кушодани мӯҳри 6-ум (Рӯзи бузурги ғзаби Барра фаро расид)	130
-Офтоб, моҳ ва ситорагон	132
[Расми 6-1] Аҳамияти рӯҳонии офтоб, моҳ ва ситораҳо	134
[Расми 6-2] Аҳамияти рӯҳонии намудҳои гуногуни бадан	136
[Расми 4-а] Наслҳои Одам то Иброҳим + Зан	137
[Расми 6-е] Аввалин Одам ва Одами охири	138
[Расми 6-ф] Майдони хун (Молик)	138
.....	138
<b>Боби 7</b>	139
(Ваҳй 7:1) 4 фаришта дар 4 кунчи замин	139
(Ваҳй 7:2–3) Бандагони Худо (Ба пешониашон мӯҳр бастаанд)	139
(Ваҳй 7:4–8) 144 000 (миллати ягонаи Худо дар рӯи замин, Исроил, бокираҳои доно) мӯҳр бастаанд	140
- Аҳамияти рақам12,1000, &10 000дар Библия	140
-144,000(Аввалин меваҳои Масеҳ)	142
-Тартиби эҳёшавӣ дар Масеҳ	142
[Расми 7-а] 3. Аввалин меваҳо (144,000)	144
(Ваҳй 7:9–12) Анбӯҳи бузурги бешумор (Ҳамаи халқҳо, қабилаҳо, қавмҳо ва забонҳо)	145
-Шумораи зиёди бешумор	145
(Ваҳй 7:13-15) ^а-соне, ки аз мусибати бузург мебароянд, дар тан либоси сафед доранд	145
(Ваҳй 7:16-17) Барра (тҷўпон) онҳоро меҳуронад ва ба чашмаҳои зиндаи об мебарад	146
.....	146
<b>Боби 8</b>	147
(Ваҳй 8:1 -5) Кушода шудани мӯҳри 7-ум	147
- Дуои муқаддасон дар назди Худо боло рафт	147
[Расми 8-1] Ҳафт иди Худованд	149
(Ваҳй 8:6) 7 фаришта бо 7 карнай барои садо додан омода мешаванд	150
(Ваҳй 8:7) Фариштаи 1-ум карнай навохт (1/3 дарахтон ва тамоми алафҳои сабз сӯхт)	150

(Ваҳй 8:8–9) Фариштаи дуюм карнай навохт (1/3 баҳрҳо, мавҷудоти зинда ва киштиҳои харобшуда).....	150
(Ваҳй 8:10-11) Фариштаи 3-юм карнай зад (Яш ба 1/3 дарёҳо афтодааст.) .....	150
(Ваҳй 8:12-13) Фариштаи 4-ум карнай навохт (1/3 офтоб, моҳ ва ситораҳо тира шуданд)) .....	151
.....	151
<b>Боби 9</b> .....	152
(Ваҳй 9:1–5) Фариштаи 5-ум карнай навохт (1-ум қарздор).....	152
(Ваҳй 9:6) Марг аз мардон гурезад .....	152
(Ваҳй 9:7–10) Мисоли малах (Одамонро 5 моҳ озор диҳед) .....	153
(Ваҳй 9:11) Подшоҳи фариштаи чоҳи бепоён (Аполлион).....	153
-ФалокатпротивНаҷот .....	153
(Ваҳй 9:12) Охири вой 1-ум .....	155
(Ваҳй 9:13-16) Фариштаи шашум карнай навохт (Дуюм қарздор: 4 фаришта дар дарёи бузурги Фурот озод шуд) .....	155
-Рақамҳои 1,000, 10,000,&10 000.....	155
-Як қисми дукарата .....	156
(Ваҳй 9:17-19) 1/3 мардон аз оташ, дуд ва кибрит кушта мешаванд .....	157
(Ваҳй 9:20–21) Амаи мардон аз кори дастони худ тавба накарданд .....	157
.....	158
<b>Боби 10</b> .....	159
(Ваҳй 10:1-2) Китоби хурд (Пои рости фариштаи тавоно дар баҳр ва пои чап дар замин) .....	159
(Ваҳй 10:3–4) 7 раъду барк ба суханон мӯҳр зад .....	159
(Ваҳй 10:5–6) Фаришта ба Худо қасам хӯрд (Офарандаи осмон, замин ва баҳр) .....	159
(Ваҳй 10:7) Сирри Худо иҷро шуд, вақте ки 7 <sup>уми</sup> карнай навохтанист .....	160
(Ваҳй 10:8–11) Китоби хурд (Қабул кунед ва бихӯред, то пешгӯӣ кунед) .....	161
>> [Расми 10-1] Аломатҳои рӯзҳои охири ин ҷаҳон (Исо ва шогирдонаш) .....	163
- Аломатҳои омадани Писари Одам ва Худованд дар охири ин ҷаҳон .....	163
(1)Омадани рӯз: Вақте ки яҳудиён мегӯянд: «Муборак аст Он ки ба исми Худованд меояд» .....	163
(2)омадани Писари Одам(Рӯз ва соат маълум нест).....	164
(3)омадани Худованд(Соат маълум нест) .....	165
А. Аломати анҷоми ин ҷаҳон чӣ гуна хоҳад буд (2 аломат)?.....	165
- Таввалин аломати ӯ(охири ин дунё).....	165
Анҷоми мусибат(Тки шогирдон пеш аз аломати дуюм дучор хоҳанд шуд,Ваҳй 13:15).....	166
- Шогирдон ба он расонида мешавандмусибат .....	167
- Бисёриҳо хафа мешаванд .....	168
Гузариш азмусибатбаМушкилоти бузург .....	170
-Аломати дуюм(охири дунё) .....	170
Б.Вақте ки ин чизҳо (омади Писари Одам) ба амал меоянд, чӣ аломате хоҳад буд? .....	170
-Твай аломатҳои омадани Писари Одамро нишон медиҳад (саҳна дар рӯи замин) .....	170
С. Аломати ба охир расидани ҳамаи ин чизҳо (ҳафтаи 70-уми Дониёл) чӣ гуна хоҳад буд?.....	171
- Кай бояд гурехт (Фавран пас аз мусибат ва оғози мусибати бузург).....	172
<Мушкилоти бузург> .....	172
Д. Ин чизҳо (омади Худованд) кай хоҳад буд? .....	172
-Нафратовари харобӣ .....	172
-Рӯзҳои интиқом .....	173
-Ба хотири интиҳобкунандагон рӯзҳо кӯтоҳ карда мешаванд .....	174
Е. Ин чизҳо (омади Писари Одам) кай мешавад? .....	175
① 1-ум ба ваҷд омадан барои 144,000 (ОяндаиПисари Одам) .....	175
- Рӯзи ва соат барои омадани Писари Одам маълум нест .....	175
-Куфр бар зидди логотип ва рема .....	177
[Расми 10-6] Ду дузде, ки дар паҳлӯи Исо маслуб шудаанд .....	179
② Чашни дуюм барои муқаддасони Мусибати Бузург(омадани Худованд).....	181
-Соатомадани он маълум нестХудованд .....	181
-Рузу соат .....	182
[Расми 10-2] 3 дарав ва 4 соат .....	184
[Расми 10-с] Эҳёи Исои Масеҳи Худованд .....	189
-Бигзор логотипҳо дар гӯшҳои шумо фарқ шаванд .....	190
Ф.Нишонаи омадани ту чӣ хоҳад буд(омадани Худованд)?.....	194

-зиддимасеҳҳо,масеҳҳои бардурӯғ, &пайғамбари козибс .....	194
Г.Ин чизҳо (омадани Худованд) кай хоҳад буд? .....	195
- Бо бадани халқи Худо чӣ мешавад? .....	196
[Расми 10-3] Эҳёи мурдагон .....	199
.....	199
<b>Боби 11</b> .....	200
(Ваҳй 11:1-2) Хонаи Худоро чен кунед .....	200
(Ваҳй 11:3–4) Ду (2) шоҳид .....	201
- Ин ду (2) шоҳид кистанд? .....	201
- Дарахти зайтуни ваҳшӣ & Дарахти зайтуни хуб .....	202
(Ваҳй 11:5–6) Ваколоти ду шоҳид .....	207
-Пеш аз рӯзи бузург ва даҳшатноки Худованд .....	207
(Ваҳй 11:7) Ҳайвони ваҳшӣ аз чоҳи бетағ мебарояд (2 шоҳидро мекушад) .....	208
(Ваҳй 11:8) Ҳарду часади ду шоҳид .....	209
[Расми 11-а] 1. Фисҳ .....	212
(Ваҳй 11:9) Ҳамаи часади ду шоҳидро 3 1/2 руз мебинанд .....	213
(Ваҳй 11:10-13) Эҳёи 2 пайғамбар .....	213
(Ваҳй 11:14) Охири вой 2 (Асрори Худо ба амал меояд, вақте ки карнаи 7-ум садо медиҳад) .....	214
>>2-юм вақти муқаддасони муқаддас(Вақте ки карнаи 7-ум садо медиҳад, асрори Худо иҷро мешавад) .....	214
(Ваҳй 11:15-16) Фариштаи 7-ум карнай навохт (Худованди мо ва Масеҳи Ҷалалатҳои ин ҷаҳонро барқарор мекунад) .....	215
.....	215
-Худои мо то абад ҳукмронӣ мекунад .....	215
-Писарони қиёмат МАРҒРО нахоҳанд дид, зеро онҳо ҳеҷ гоҳ намемиранд .....	216
-Охират меояд .....	216
-Эҳёи мурдагон .....	217
- <b>Худованд</b> (кирио)мо <b>Худоё</b> (теос) = як <b>Худовандо</b> (кирос) .....	218
- Садуқиян (ба эҳёшавӣ бовар накунед) .....	218
-Дуои Исо ба Падари худ дар осмон (Номи Худованд Худо) .....	220
- Истифодаи номи "Худованд Худо" .....	225
[Расми 11-б] Рема барои шоҳидони баргузидаи Худо аст .....	226
(Ваҳй 11:17) Худованд Худои Қодири Мутлақ ҳукмронӣ мекунад .....	227
(Ваҳй 11:18) Ҷазаби Худованд Худои Қодири Мутлақ (Худо) ва мукофот .....	227
-Ҷазаби Худо(Рӯзи бузург ва даҳшатноки Худованд) .....	228
- 3 намудмукофотхо .....	228
(Ваҳй 11:19) Маъбади Худо кушода мешавад ( Издивоҷи Барра оғоз мешавад) .....	233
.....	233
<b>Боби 12</b> .....	234
(Ваҳй 12:1-2) Нишони бузург дар осмон: Зан .....	234
(Ваҳй 12:3) Дар осмон аломати дигаре пайдо мешавад (аждаҳои бузурги сурх, ки 7 калла, 10 шох ва 7 диадема дорад) .....	234
.....	234
-10 диадема бар зидди 7 диадема .....	236
(Ваҳй 12:4–5) Зане (Иерусалими осмонӣ) писаре ба дунё овард (144 000) .....	238
[Расми 12-а] Замин ва Замин .....	241
(Ваҳй 12:6) Ҳоло зан барои 1260 руз гизо гирифтанд ба биёбон гурехт .....	242
(Ваҳй 12:7–9) Ҷанг дар осмон (Аждаҳои бузург ва фариштаҳои аз осмон ба замин ронда шуданд) .....	242
- Аждаҳои бузург, мори кӯҳна, Иблис ва Шайтон .....	242
(Ваҳй 12:10-11) Наҷот, қудрат, Малакути Худои мо ва қудрати Масеҳи Худо омад .....	244
(Ваҳй 12:12-13) Аждаҳо, ки вақти кӯтоҳ дорад, занро таъқиб мекунад (Ҷазаби шайтон) .....	244
(Ваҳй 12:14) Ҳуни занро «як сол, сол ва ним сол гизо мегирад» .....	245
[Расми 12-б]Як замонвамаротибаваним вақт(тақсимои вақт, ёним) .....	245
- Хоб ва рӯёҳои подшоҳи нави Бобил .....	249
-Нафрати харобӣ (ҳафтаи 70-уми Дониёл,Дон 9:24-27) .....	250
-1,290&1335 рӯз .....	251
-2300 бегоҳивасубхҳо(Муқаддасони муқаддас то 2300 рӯз одил хоҳанд шуд) .....	253
[Расми 12-в] 2300 бегоҳу сахар .....	254
(Ваҳй 12:15-16) Ҳамин сели аз даҳони аждаҳо баровардашударо замин фуру бурд .....	254
(Ваҳй 12:17-18) Ҳаждаҳои хашми рафт, ки бо бокимондаи насли зан ҷанг кунад .....	254

.....	255
<b>Боби 13</b> .....	256
(Ваҳй 13:1) Ҳайвони 1-ум аз баҳр (7 калла, 10 шох ва 10 диадема бо номи кӯфр)) .....	256
(Ваҳй 13:2) Ҳайвони 1-ум аз баҳр (баланг, хирс ва шер)) .....	256
(Ваҳй 13:3) Яке аз 7 сар (Подшоҳии Рум) қушта шуд, вале шифо ёфт (Подшоҳии Румӣ Нав).....	258
(Ваҳй 13:4-7) Ҳамаи аҳолии руи замин ба аждаҳо ва хайвони 1-ум парастииш мекунанд .....	259
-42 моҳ .....	259
-Замон ва замон ва тақсимои замон(7 маротибаё7 сол,Дон 4:23-25).....	260
-Маънои 12 моҳ .....	261
(Ваҳй 13:8–9) Ҳайвони 1-умро ҳамаи одамоне, ки дар руи замин зиндагӣ мекунанд, мепарастанд.....	263
(Ваҳй 13:10) Сабр ва имони муқаддасони муқаддас (асир гирифта ва қушта мешаванд) .....	265
(Ваҳй 13:11) Ҳайвони 2-юми аз замин беруншуда (ба мисли Барра 2 шох дорад) .....	266
- Ҳайвонҳо кистанд? .....	266
(Ваҳй 13:12-13) Ҳайвони 2-ум сокинони заминро маҷбур мекунад, ки хайвони 1-умро парастииш кунанд .....	268
(Ваҳй 13:14) Ҳайвони 2-юм ба воситаи аломатҳо сокинони заминро фиреб медиҳад .....	268
(Ваҳй 13:15) Ҳуҷда ба симои хайвони ваҳшӣ дода мешавад, ки суҳан ронад.....	269
(Ваҳй 13:16) Ҳайвони 2-юм сокинони заминро маҷбур мекунад, ки дар дасти рост ё пешониашон аломат гиранд ..	269
(Ваҳй 13:17) Ҳеч кас бе тамга, номи хайвони ваҳшӣ ва раками номи ӯ харидану фурӯхтан мумкин нест.....	270
(Ваҳй 13:18) 666 (Шумораи хайвони ваҳшӣ, ки шумораи одам аст) .....	271
-6(Шумораи мард) .....	272
[Расми 13-а] Қадамҳои офариниш .....	273
-ТасвирпротивМонандӣ.....	274
[Расми 13-б] Қабурғаи одам ва як гӯшт.....	276
[Расми 13-в] Пешниҳоди олиҷаноби Ҳобил аз Қобил .....	277
[Расми 13-г] Китоби наслҳои Одам .....	278
-6(Марди рӯзи 6-ум) .....	278
-660(Шумораи хайвони ваҳшӣ) .....	278
-666(Шумораи одаме, ки аз хайвони ваҳшӣ аст) .....	279
-666(Адоникам) .....	279
-666(Сулаймон) .....	279
[Расми 13-0] Ҳаймаи кӯҳна дар рӯи замин (Иерусалими кӯҳна бо даст сохта шудааст) .....	283
[Расми 13-1] 7 салтанат (хоб ва рӯёҳои Дониёл) .....	284
[Расми 13-2] 4 рӯҳи осмон (Дониёл 7-8) .....	286
-Аҳди хатна барои аҳди абадӣ.....	290
-Рӯзҳои қадим .....	291
-Салтанати абадӣ .....	292
[Расми 13-3] Ҳайвонот дар Дониёл ва Ваҳй .....	293
[Расми 13-4] Шаҳри бузурги Бобил .....	297
.....	297
<b>Боби 14</b> .....	298
(Ваҳй 14:1–5) Барра ва 144 000 (бокираҳои доно), ки дар кӯҳи Сион истодаанд (Дарави 1-ум) .....	298
>>Рафтори 1-ум(Вақти 1-ум барои бокираҳои доно): Омадани Писари Одам.....	298
-3 намудивиргинс(Доноён,Беақл, &Дигар).....	299
-Твай дар охир аввал бошад,аввалин охирин .....	302
-Масал дар бораи дарахти анҷир(Дарахти анҷир&тамоми дарахтон) .....	302
[Расми 14] Ҳафт иди Худованд барои банӣ-Исроил .....	304
(Ваҳй 14:6–7) Фариштаи 1-ум дар миёнаи осмон (Инҷили абадӣ).....	305
(Ваҳй 14:8) Фариштаи дуюм дар миёнаи осмон (Суқути Бобил, шаҳри бузург).....	305
(Ваҳй 14:9–11) Фариштаи 3-юм дар миёнаи осмон (Ҷазаби Худо).....	305
(Ваҳй 14:12-13) Ҳушо мурдагон, ки минбаъд дар Худованд мемиранд.....	306
<Рӯзи Исои Худованд>.....	306
(Ваҳй 14:14-16) «Хосилот» (сериям 2-юми соати 3).....	307
>>Чашни 2-юм(Соли 3-юм барои бокираҳои аблаҳ): Омадани Исои Масеҳи Худованд .....	307
(Ваҳй 14:17-20) Ҳосили хӯшаҳои токи замин (Ҷазаби Худо).....	307
- Аз шароб хун баромад (1600 фурлонг) .....	309
-1000.....	309

-600 .....	310
— ОмаданиПисари Одамва айёми Нӯҳ .....	311
-Довари Худо аз рӯи логоҳо ва рема(чун айёми Нӯҳ) .....	311
.....	312
<b>Боби 15</b> .....	313
(Ваҳй 15:1) Ҷазаби Худо (7 балои охирин) .....	313
(Ваҳй 15:2) ^убориза дар баҳри шиша истода, бо оташ омехта .....	313
(Ваҳй 15:3–4) Суруди Мусо ва суруди Барра (Адолати Худо бидуни шариат зоҳир мешавад) .....	314
(Ваҳй 15:5) Кушода шудани маъбади хаймаи шаҳодат дар осмон .....	314
(Ваҳй 15:6) 7 бало .....	314
(Ваҳй 15:7) 7 шишаи тиллоӣ (пур аз Ҷазаби Худо) .....	315
(Ваҳй 15:8) Ҳеч кас наметавонад ба маъбад ворид шавад (то даме ки 7 балои 7 фаришта ба охир расад) .....	315
.....	315
<b>Боби 16</b> .....	316
(Ваҳй 16:1) 7 шишаи Ҷазаби Худо (3-юм қарздор) .....	316
(Ваҳй 16:2) Шишаи 1-ум (дар замин): захми бад ва саҳт .....	316
(Ваҳй 16:3) Шишаи 2-юм (дар баҳр): ҳар чони зинда мурданд .....	316
(Ваҳй 16:4–7) Фолаи 3-юм (дар дарё ва фаввораҳои об): хун шуд .....	316
(Ваҳй 16:8–9) Шишаи 4-ум (дар рӯи офтоб): одамони дар оташ сӯхташуда .....	317
(Ваҳй 16:10-11) Шишаи 5-ум (дар тахти ҳайвони ваҳшӣ): Малакути (як ҷаҳон) пур аз торикӣ шуд .....	317
(Ваҳй 16:12-14) Шишаи шашум (дар дарёи бузурги Фурот): Об ҳушк мешавад ва 3 арвоҳи нопок .....	317
3 арвоҳи нопок мисли қамчин .....	318
(Ваҳй 16:15) Худованд ва Наҷотдиҳанда Исои Масеҳ ҳамчун дузд хоҳад омад .....	319
<Рӯзи Худованд> .....	319
-1 рӯз бо Худованд=1000 сол(1000сол= 1 рӯз) .....	319
<(Вақти 2-юми соати 3-юм) омадани Исои Масеҳи Худованд> .....	319
<Рӯзи Худованди мо Исои Масеҳ> .....	320
(Ваҳй 16:16) Оғози Ҷармиҷидӯн (Ҷанги рӯзи бузурги Худои Қодири Мутлақ) .....	320
(Ваҳй 16:17-18) Шишаи 7-ум (ба ҳаво): Ин иҷро шуд (Зилзилаи саҳт ва азим дар замин) .....	321
(Ваҳй 16:19-21) Шаҳри бузурги Бобил ба 3 қисм тақсим шудааст (Косаи шароби хашми Ҷазаби Худо) .....	321
- [Расми 16-а] 7 мӯҳр .....	323
- [Расми 16-б] 7 карнай .....	323
- [Расми 16-с] 7 шиша .....	323
< Ҷазаби Худо ва рӯзи Ҷазаби Худованд Худои Қодири Мутлақ > .....	324
.....	325
<b>Боби 17</b> .....	326
(Ваҳй 17:1-2) ^укми фоҳишаи бузург .....	326
(Ваҳй 17:3-4) Ҳайвони арғувонӣ (зан) .....	326
(Ваҳй 17:5-6) АСРОР, БАВИЛОНИ БУЗУРГ, МОДАРИ ФОХИШАХОН ВА ЗАМИНИ ЗАМИН .....	327
-АСРОР, БАВИЛОНИ БУЗУРГ,МОДАРИ ФОХИШАХОНУ ЗАМИНХОИ ЗАМИН(Ваҳй 17:5) .....	327
(Ваҳй 17:7) Асрори зан (Ҳайвони 2-юм фоҳишаи бузургро мебарад, 7 сар ва 10 шох дорад) .....	328
- Ҳайвони дуюм фоҳишаи бузургро мебарад (7 калла ва 10 шох) .....	328
- (Ваҳй 17:8) Ҳайвони 2-юм (ки буд, нест ва хоҳад омад) .....	328
(Ваҳй 17:9) 7 сар (7 салтанат) = 7 кӯҳ .....	329
- 7 сар ва 7 кӯҳе, ки зан бар он нишастааст .....	329
(Ваҳй 17:10) 5 аз 7 подшоҳ афтод, подшоҳи 6-ум ва подшоҳи 7-ум дар фосилаи кӯтоҳ ҳукмронӣ мекунад .....	329
-7 салтанат .....	329
-5 подшоҳафтодаанд .....	330
-шоҳи 6(аз салтанати Рум) ҳукмронӣ мекунад .....	330
-подшоҳи 7(аз Шоҳигарии ҳозираи Бобил) ҳанӯз наомадааст (Ваҳй 17:8) .....	330
(Ваҳй 17:11) Ҳайвони 2-юм, ки подшоҳи 8-ум аст, аз 7 подшоҳ аст ва ба ҳалокат меравад .....	330
(Ваҳй 17:12-13) 10 подшоҳ то ҳол салтанат нагирифтанд, аммо дар давоми 1 соат бо ҳайвони яқум қудрати подшоҳӣ гирифтанд .....	332
- 10 подшоҳ қудрат ва қудрати худро ба ҳайвони 1-ум доданд .....	332
(Ваҳй 17:14) 10 подшоҳ бо ҳайвони яқум бо Барра (Худованди оғоён ва Подшоҳи подшоҳон) ҷанг хоҳанд кард) .....	333
(Ваҳй 17:15) Обҳое, ки фоҳиша нишастааст (мардум, мардум, халқҳо ва забонҳо) .....	333
(Ваҳй 17:16) 10 шоҳи дарранда (1) фоҳишаро сӯзонданд .....	333

(Ваҳй 17:17) Ҳайвони ваҳшӣ (1-ум) салтанати қавмҳо, мардумон, халқҳо ва забонҳоро мегирад .....	333
(Ваҳй 17:18) Зан (Ҷоҳишаи бузург) = Шаҳри бузург .....	334
.....	334
<b>Боби 18</b> .....	335
(Ваҳй 18:1-2) Фурупошии Бобили бузург .....	335
(Ваҳй 18:3) Ҳама халқҳо, подшоҳон ва тоҷирони замин шароби ғзаби зинои ўро нўшиданд .....	335
(Ваҳй 18:4) Аз Бобили бузург берун оед .....	336
(Ваҳй 18:5–8) Гуноҳҳои Бобилро Худованд Худо доварӣ мекунад .....	336
(Ваҳй 18:9) Подшоҳони замин бо Бобил зино карданд .....	338
(Ваҳй 18:10-20) Довариҳои шаҳри бузурги Бобил дар 1 соат .....	339
- Маъноии "як(1)соат" .....	340
[Расми 18-а] Рӯзи бузург ва барҷастаи Худованд .....	342
(Ваҳй 18:21-24) Шаҳри бузурги Бобил (дигар ёфт намешавад) .....	343
.....	344
<b>Боби 19</b> .....	345
(Ваҳй 19:1 -2) 1-ум Аллелуя (Ситоиш: анбӯҳи бузург дар осмон) .....	345
(Ваҳй 19:3) 2-юм Аллелуя (Ситоиш: анбӯҳи бузург дар осмон) дар осмон .....	345
(Ваҳй 19:4-5) Аллелуяи 3-юм (Ситоиш: 24 пирон ва 4 махлуқи зинда) .....	346
(Ваҳй 19:6) 4-ум Аллелуя (Ҳама дар осмон: Худованд Худои Қодири Мутлақ ҳукмронӣ мекунад) .....	346
(Ваҳй 19:7) Издивочи Барра фаро расид .....	347
(Ваҳй 19:8) Зани Барра = Адолати муқаддасони муқаддас .....	348
(Ваҳй 19:9) Логоси ҳақиқии Худо (Зоми никоҳи Барра) .....	348
(Ваҳй 19:10) Шаҳодатномаи Исо = Рӯҳи пешгӯӣ .....	348
-Ваҳйи Исои Масеҳ .....	348
[Расми 19-а] (Бо роҳбарии Рӯҳ) Писарони Худо .....	351
(Ваҳй 19:11) Осмон кушода шуд (Оне, ки бар аспи сафед нишаст) .....	352
(Ваҳй 19:12-14) Ҳармицидӯн (Логоси Худо ва лашкарҳо дар осмон) .....	352
(Ваҳй 19:15) Твай шароблази хашму ғзаби Худои Қодири Мутлақ аст .....	352
(Ваҳй 19:16) Ҳармицидӯн (Подшоҳи Подшоҳон ва Худованди Худовандон) .....	353
- Ҳармицидӯн (аз ҷумла Яъҷуч ва Маъҷуч ва омадани Исои Масеҳи Худованд Забур 83) .....	353
-Бори дуюм барои барқарор кардани бақияи халқи Худо, Исроил .....	355
-Твай замини Канъон(Замини Исроил) .....	355
[Расми 19-1] Ду ҷанги Ҷуч ва Маъҷуч ва Ҳармицидӯн .....	356
[Расми 19-2] Монеаи дарёи Ҷарбии Исроил .....	357
- Ҷанги кунунӣ & Сулҳ ва амният .....	358
- Ҳалокати ногаҳонӣ ҳамчун дузд дар замонҳои торик меояд .....	359
-Садом ва Аморапеш аз рӯзи Худованд (Паёми Худо ба як банда) .....	362
-Ҷанги Ҳармицидӯн .....	366
- Ҷанги Ҳармицидӯн (Зек 14:1–5) .....	367
- Ҷанги Ҳармицидӯн (Заб 83:11–18) .....	368
- Ҷанги Ҳармицидӯн (Ҳиз 38:19-20) .....	368
- Ҷанги Ҳармицидӯн (Зек 12:10) .....	368
- Охири Ҳармицидӯн (Ҳиз 39:1–5) .....	369
- Силоҳро дар тӯли 7 сол оташ занед (Ҳиз 39:9–10) .....	370
- Яъҷуч (Антимасеҳ) ва шумораи зиёди ӯ хоҳандбе дар водии Ҳамонгог дафн карда шудааст (Ҳиз 39:11–16) .....	370
- Ҳама халқҳо Худованд Худоро баъд аз довариҳои ӯ хоҳанд шинохт .....	371
(Ваҳй 19:17-18) Таоми шомии Худои бузург .....	371
(Ваҳй 19:19) Ҳайвони ваҳшӣ, подшоҳони замин ва лашкарҳои онҳо бар зидди Худо ҷанг мекунанд .....	372
(Ваҳй 19:20) Ҳайвони якум ва пайғамбари козиб зинда ба кӯли оташ андохта мешаванд .....	372
(Ваҳй 19:21) Шамшерӣ (рема) Худованд Исои Масеҳ боқимондаҳоро мекушад .....	372
.....	374
<b>Боби 20</b> .....	375
(Ваҳй 20:1) Калиди чоҳи бепоён & Занҷири бузург .....	375
(Ваҳй 20:2–3) Аждаҳо (мори кӯҳна, Иблис, Шайтон): 1000 сол ба чоҳи бепоён мӯҳр зада шудааст .....	375
-Давомнокии умри оилаҳои рӯи замин дар давоми 1000 сол .....	375
-Тӯ аз 1000 сол оғоз мекунад (Боғи Адан) .....	375
(Ваҳй 20:4) 144 000 муқаддасон ва Муборизаи Бузург бо Масеҳ 1000 сол ҳукмронӣ мекунанд .....	378

<Рӯзи Масеҳ> .....	378
-Ғалабақорон 1000 сол бо Масеҳ зиндагӣ кунанд ва ҳукмронӣ кунанд .....	379
(Ваҳй 20:5–6) Вақти яқум (серияи 3-юми соати 4.) .....	381
>>Дарав 3-юмаз соати 4-ум бароидухтарони дигар .....	381
(Ваҳй 20:7–8) 1000 сол тамом шуд (Яъҷуч ва Маъҷуч) .....	381
(Ваҳй 20:9–10) Иблис ба қули оташу кибрит андохта шуд .....	382
(Ваҳй 20:11) тахти бузурги сафед .....	382
(Ваҳй 20:12) Дар назди Худо ду китоб кушода шуд: (1) Китобҳо, (2) Китоби Ҳаёт .....	382
(Ваҳй 20:13) Баҳр ва марг ва дӯзах мурдагонро барои доварию худ доданд .....	383
(Ваҳй 20:14) Марги дуюм = Марг ва дӯзах .....	384
(Ваҳй 20:15)Ке, ки номашон дар китоби ҳаёт навишта нашудааст = Қули оташ .....	384
-Тартиби ҳукм .....	385
.....	385
<b>Боби 21</b> .....	386
(Ваҳй 21:1) Осмони нав ва замини нав .....	386
(Ваҳй 21:2–3) Ерусалими Нав (Шаҳри муқаддаси маъбади хаймаи Худо) .....	386
(Ваҳй 21:4) Аввалин Одам (пеш аз шумо, аз олам мегузарад) .....	388
(Ваҳй 21:5–6) Ҳама чиз нав аст (True & логотип содиқ; Ин аст, анҷом) .....	389
(Ваҳй 21:7) Ғалабагон (фарзандони Худо) .....	389
[Расми 21-а] (Асрори бузург) Масеҳ ва калисо 1/2 .....	391
[Расми 21-б] (Асрори бузург) Масеҳ ва Калисои 2/2 .....	392
[Расми 21-с] Ҳама чиз аз Худост .....	393
(Ваҳй 21:8) Марги дуюм .....	394
(Ваҳй 21:9) ①Зани Барра .....	394
(Ваҳй 21:10-14) Ерусалими муқаддас (Муқаддастарин дар хаймаи Худо) .....	394
- Ерусалими муқаддас .....	395
(Ваҳй 21:15-16) Андозаи Ерусалими муқаддас (Муқаддастарин хаймаи Худо) .....	395
(Ваҳй 21:17) Андозаи девори Ерусалими муқаддас .....	396
(Ваҳй 21:18-20) Санғои киматбаҳои девори шаҳр .....	397
(Ваҳй 21:21) 12 марворид дар 12 дарвоза ва шаҳри тиллои холис .....	398
(Ваҳй 21:22) Худованд Худои Қодири Мутлақ ва Барра .....	398
(Ваҳй 21:23) ҷалоли Худо(дар маъбади Худо) .....	398
[Расми 21-г] Логотипҳо дар мағоза нигоҳ дошта мешаванд ва барои оташ нигоҳ дошта мешаванд .....	400
[Расми 21-е] Худованд Худои Қодири Мутлақ ва Барра = Маъбад .....	401
(Ваҳй 21:24) ② Подшоҳони замин& ③Халқҳои наҷотёфта .....	402
(Ваҳй 21:25-26) ③Халқҳои наҷотёфта .....	402
(Ваҳй 21:27) Номхое, ки дар китоби ҳаёти Барра навишта шудаанд .....	402
[Расми 21-1] Чӣ тавр халқи Худо ба хаймаи Худо дохил мешаванд .....	403
-Аз тани мулки паст то бадани пушараф .....	403
-Халқи Худо ба хаймаи Худо дохил шуда, ҷалоли гуногун хоҳанд овард .....	404
[Расми 21-2] Хаймаи нав дар осмон ва маъбади Худо .....	405
[Расми 21-ф] Хаймаи Худо .....	406
.....	406
<b>Боби 22</b> .....	407
(Ваҳй 22:1) тахти Худо ва Барра (Дарёи поки оби ҳаёт) .....	407
(Ваҳй 22:2) Дарахти ҳаёт (аз дарёи софи оби ҳаёт рӯнда шудааст) .....	407
(Ваҳй 22:3–4) Бандагони Худо чеҳраи Худоро хоҳанд дид (Рӯзи Худо) .....	407
<Рӯзи Худо> .....	407
(Ваҳй 22:5)Бандагони Худо то абад подшоҳӣ хоҳанд кард .....	408
(Ваҳй 22:6) Логоҳо (Содиқ ва ҳақиқӣ) .....	408
-Логотипҳо&ремаи Худо .....	409
(Ваҳй 22:7) Логотипҳои пешгуи ин китобро нигоҳ доред (ман зуд меоям) .....	409
(Ваҳй 22:8–9) Фаришта ҳамкори Яҳё, бародарон ва пайғамбарон буд .....	409
(Ваҳй 22:10) Кушодани логотипҳои пешгуи ин китоб .....	410
(Ваҳй 22:11) Одил (муқаддас) ва ноадолат (ноқудс) .....	410
(Ваҳй 22:12-13) Омадани Исои Масеҳи Худованд ва муқофоти Ҷ .....	411



(Ваҳй 22:14) Дарвозаҳои хонаи хаймаи Худо .....	411
(Ваҳй 22:15) ʌамононе, ки берун аз шаҳри муқаддас мебошанд .....	413
(Ваҳй 22:16) Ситораи дурахшон ва субҳ (Исои Масеҳи Худованд) .....	413
(Ваҳй 22:17) ʌо омада, оби хаётро озод гир .....	414
(Ваҳй 22:18) ʌоло ба логоти пешгуи ин китоб илова накунед .....	414
(Ваҳй 22:19) ʌоло аз логоти пешгуи ин китоб дур нашавед .....	415
(Ваҳй 22:20) Исои Масеҳ зуд меояд .....	415
(Ваҳй 22:21) Файзи Худованди мо Исои Масеҳ .....	416
Дуои гӯсфанд (ту) ба чӯпон (Барра) .....	417
[Расми 22-а] Сафари начот .....	418
.....	418
[Паёми ниҳой] Сирри Масеҳ (Ғайрияҳо, тамоми халқҳо) .....	419
-Номаи Павлус ба яҳудиён ватӯ муқаддасони муқаддас(1/10) .....	420
- Яҳудиён ва хатна (2/10) .....	420
- Ҳавворияти Павлус ва Петрус (3/10) .....	421
-Яҳудиён, юониён ва ғайрияҳудиён(4/10) .....	423
-Миллати ягонаи Худо бар зидди халқҳои ғайрияҳудӣ(5/10) .....	424
-Фаз яҳудиён то халқҳои ғайрияҳудӣ (6/10) .....	424
- Худованд, Исои Худованд ва Исои Масеҳи Худованд (7/10).....	425
- Наҷоти Худо ба ҳама (8/10) .....	426
- Сирри ва халқҳои ғайрияҳудӣ (9/10).....	428
- Идорақунандаи содиқ ва хирадманди Худованд бошад (10/10) .....	429
* Ба ҳамаи бандагони беадолатӣ (Идораи содиқ ва хирадманди Худованд бошад) .....	429
* Инро иҷро кунед, агар шумо ба ваҷд омадани аввалинро аз даст диҳед .....	430
.....	430
<b>Библиография</b> .....	431





The 1st half of Daniel's 70th week		The 2nd half of Daniel's 70th week	
The Spring Feasts of the LORD Tribulation (3.5 years)		The Fall Feasts of the LORD Great Tribulation (3.5 years)	
Gentiles's time Summer Feasts Tribulation		The Winter Feasts of the LORD of God (Rev 15-16)	
* AOD		* WOG: The wrath of the Lamb (Rev 6:17), of the Lord God Almighty (Rev 8:1-11:18), of God (Rev 15-16)	
* Abomination of Desolation		* Wrath of God	
	→1st rapture harvest (Rev 7:4-8)	→2nd rapture harvest (Rev 7:9; 11:14; 14:14; 16:15)	→The Wrath of God (The great and dreadful day of the LORD, Mal 4:5, Rev 6:17)
			→3rd harvest (Rev 20:5-6)
	AOD	WOG	1,000 years (The remnants are in the garden of Eden in the paradise of God)
	The Great Tribulation	Armageddon	Heavenly Jerusalem
	The hour of temptation	1 Hour	The New Jerusalem
			The Holy Jerusalem
<b>Trumpets</b>			
1st (T)		(Rev 8:6) The 7 angels with the 7 trumpets prepare to sound	
2nd (T)		(Rev 8:7) The 1st angel sounded the trumpet (1/3 of the trees & all green grass burned up)	
3rd (T)		(Rev 8:8-9) The 2nd angel's trumpet sounded (1/3 of the seas, living creatures, & ships destroyed)	
4th (T)		(Rev 8:10-11) The 3rd angel sounded the trumpet (Wormwood fell on a 1/3 of the rivers)	
5th (T)		(Rev 8:12-13) The 4th angel sounded the trumpet (1/3 of the sun, moon, & stars darkened)	
		(Rev 9:1-5) The 5th angel sounded the trumpet (The 1st owe)	
		(Rev 9:6) Death flees from men	
		(Rev 9:7-10) The likeness of the locusts (hurt men for 5 months)	
		(Rev 9:11) The king of the angel of the bottomless pit (Apollyon)	
		(Rev 9:12) The end of the 1st woe	
6th (T)		(Rev 9:13-16) The 6th angel's trumpet sound (The 2nd owe: 4 angels at the great river Euphrates)	
		(Rev 9:17-19) 1/3 of men are killed by the fire, the smoke, & the brimstone	
		(Rev 9:20-21) The rest of the men did not repent of the works of their hands	
		(Rev 10:1-2) A little book (Mighty angel's right foot on the sea & the left foot on the ground)	
		(Rev 10:3-4) Sealed up the things spoken by the 7 thunders	
		(Rev 10:5-6) The angel swore to God (The creator of heaven, the ground, and the sea)	
		(Rev 10:7) The mystery of God fulfilled when the 7th trumpet is about to sound	
		(Rev 10:8-11) The little book (Receive & devour to prophesy again)	
	(Rev 11:1-2) Measure the temple of God		
	(Rev 11:3-4) The Two witnesses		
	(Rev 11:5-6) Two witnesses' authority		
	(Rev 11:7) The beast ascends out of the bottomless pit (kills the 2 witnesses)		
	(Rev 11:8) The dead bodies of the two witnesses		
	(Rev 11:9) The dead bodies of the two witnesses are seen by all for 3 1/2 days		
	(Rev 11:10-13) The resurrection of the 2 witnesses		
	(Rev 11:14) The 2nd woe ends (The mystery of God fulfills when the 7th trumpet is about to sound)		
7th (T)		(Rev 11:15-16) The 7th trumpet sounded (Our Lord & His Christ restore the kingdoms of this world)	
		(Rev 11:17) The Lord God Almighty reigns	
		(Rev 11:18) The wrath of the Lord God Almighty (God) & the reward	
		(Rev 11:19) The temple of God opens (The marriage of the Lamb begins)	

The 1st half of Daniel's 70th week		The 2nd half of Daniel's 70th week	
Gentiles's time		The Winter Feasts of the LORD	
The Spring Feasts of the LORD		The Fall Feasts of the LORD	
Tribulation (3.5 years)		Great Tribulation (3.5 years)	
* AOD		* WOG: The wrath of the Lamb (Rev 6:17), of the Lord God Almighty (Rev 8:1-11:18), of God (Rev 15-16)	
* Abomination of Desolation		* Wrath of God	
→1st rapture harvest (Rev 7:4-8)		→2nd rapture harvest (Rev 7:9, 11:14, 14:14, 16:15)	
→3rd rapture harvest (Rev 7:14-17)		→The Wrath of God (The great and dreadful day of the LORD, Mal 4:5, Rev 6:17)	
→3rd harvest (Rev 20:5-6)		1,000 years (The remnants are in the garden of Eden in the paradise of God)	
AOD		Armageddon	
The Great Tribulation		Heavenly Jerusalem	
The hour of temptation		The New Jerusalem	
1 Hour		1 Hour	
(Rev 12:1-2) A great sign in heaven: The Woman		The Holy Jerusalem	
(Rev 12:3) Another sign appears in heaven (A great red dragon having 7 heads, 10 horns, & 7 diadems)			
(Rev 12:4-5) A woman (heavenly Jerusalem) brought forth a male son (The 144,000)			
(Rev 12:6) The woman fled into the wilderness to be nourished for 1,260 days			
(Rev 12:7-9) War in heaven (The great dragon & his angels were cast out from heaven to the ground)			
(Rev 12:10-11) Salvation, power, the kingdom of our God, & the authority of God's Christ have come			
(Rev 12:12-13) The dragon, who has a short time, persecutes the woman (The wrath of the devil)			
(Rev 12:14) The woman is nourished for a time, and times, and half a time			
(Rev 12:15-16) The ground swallowed up the flood that was cast out of the dragon's mouth			
(Rev 12:17-18) The angry dragon went to make war with the remnant of the woman's seed			
(Rev 13:1) The 1st beast out of the sea (7 heads, 10 horns, & 10 diadems with a blasphemous name)			
(Rev 13:2) The 1st beast out of the sea (a leopard, a bear, & a lion)			
(Rev 13:3) One of the 7 heads (the Roman) was slain but was healed (the New Roman Kingdom)			
(Rev 13:4-7) The dragon and the 1st beast are worshiped by all who dwell on the ground			
(Rev 13:8-9) The 1st beast is worshiped by all who dwell on the ground			
(Rev 13:10) The patience and the faith of the holy saints (taken captive & killed)			
(Rev 13:11) The 2nd beast out of the ground (has 2 horns like a Lamb)			
(Rev 13:12-13) The 2nd beast forces the ground dwellers to worship the 1st beast			
(Rev 13:14) The 2nd beast deceives the ground dwellers through the signs			
(Rev 13:15) The spirit is given to the image of the beast to speak			
(Rev 13:16) The 2nd beast forces the ground dwellers to receive a mark on their right hand or foreheads			
(Rev 13:17) No one to buy or sell without the mark, the name of the beast, & the number of his name			
(Rev 13:18) 666 (Count the number of the beast, who is the number of a man)			



The 1st half of Daniel's 70th week		The 2nd half of Daniel's 70th week	
Gentiles's time		The Winter Feasts of the LORD	
The Spring Feasts of the LORD		The Fall Feasts of the LORD	
Tribulation (3.5 years)		Great Tribulation (3.5 years)	
* AOD		* WOG: The wrath of the Lamb (Rev 6:17), of the Lord God Almighty (Rev 8:1-11:18), of God (Rev 15-16)	
* Abomination of Desolation		* Wrath of God	
→1st rapture harvest (Rev 7:4-8)		→2nd rapture harvest (Rev 7:9, 11-14; 14:14; 16:15)	
→The Wrath of God (The great and dreadful day of the LORD, Mal 4:5; Rev 6:17)		→3rd harvest (Rev 20:5-6)	
AOD		1,000 years (The remnants are in the garden of Eden in the paradise of God)	
The Great Tribulation		Amageddon	
The hour of temptation		The New Jerusalem	
1 Hour		1 Hour	
		The Holy Jerusalem	
		(Rev 17:1-2) The judgment of the great harlot	
		(Rev 17:3-4) A scarlet beast & the woman	
		(Rev 17:5-6) MYSTERY, BABYLON THE GREAT, THE MOTHER OF HARLOTS & ABOMINATIONS OF THE GROUND	
		(Rev 17:7) The mystery of the woman (The 2nd beast carries the great harlot, The 7 heads and 10 horns)	
		(Rev 17:8) The 2nd beast (who was, is not, and is to come)	
		(Rev 17:9) 7 heads (kingdoms) = 7 mountains	
		(Rev 17:10) 5 out of 7 kings fell, the 6th king reigns, and the 7th king reigns a short space	
		(Rev 17:11) The 2nd beast, who is the 8th king, is of the 7 kings, & goes into the perdition	
		(Rev 17:12-13) The 10 kings with no kingdom received authority as kings for 1 hour with the 1st beast	
		(Rev 17:14) The 10 kings with the 1st beast will make war with the Lamb (Lord of lords, and King of kings)	
		(Rev 17:15) The waters which the harlot sits (peoples, multitudes, nations, & tongues)	
		(Rev 17:16) The 10 horns on the (1st) beast burned the harlot	
		(Rev 17:17) The (1st) beast takes the kingdom of peoples, multitudes, nations, and tongues	
		(Rev 17:18) The woman (The great harlot) = The great city	
		(Rev 18:1-2) The fall of Babylon the great	
		(Rev 18:3) All nations, the kings & ground merchants drank the wine of the wrath of fornication	
		(Rev 18:4) Come out of Babylon the great	
		(Rev 18:5-8) The sins of Babylon are judged by the Lord God	
		(Rev 18:9) The 10 kings of the ground committed fornication with Babylon	
		(Rev 18:10-20) The judgment on the great city Babylon in 1 hour	
		(Rev 18:21-24) The great city Babylon (no longer be found)	


The 1st half of Daniel's 70th week		Gentiles's time		The 2nd half of Daniel's 70th week	
The Spring Feasts of the LORD Tribulation (3.5 years)		Summer Feasts Tribulation		The Fall Feasts of the LORD Great Tribulation (3.5 years)	
		* AOD * Abomination of Desolation		* WOG: The wrath of the Lamb (Rev 6:17), of the Lord God Almighty (Rev 8:1-11:18), of God (Rev 15-16)	
		→1st rapture harvest (Rev 7:4-8)		→2nd rapture harvest (Rev 7:9; 11:14; 14:14; 16:15)	
				→The Wrath of God (The great and dreadful day of the LORD, Mal 4:5, Rev 6:17)	
				→3rd harvest (Rev 20:5-6)	
Tribulation		AOD	The Great Tribulation	WOG	1,000 years (The remnants are in the garden of Eden in the paradise of God)
	1 Hour		The hour of temptation	Armaggeddon	Heavenly Jerusalem
					The New Jerusalem
				1 Hour	The Holy Jerusalem
					(Rev 19:1-2) <b>The 1st Alleluia</b> (The 1st Alleluia (Praise: a great multitude in heaven))
					(Rev 19:3) <b>The 2nd Alleluia</b> (Praise: a great multitude in heaven) in heaven
					(Rev 19:4-5) <b>The 3rd Alleluia</b> (Praise: The 24 elders & the 4 living creatures)
					(Rev 19:6) <b>The 4th Alleluia</b> (All in heaven: The Lord God Almighty reigns)
					(Rev 19:7) <b>The marriage of the Lamb has come</b>
					(Rev 19:8) <b>The Lamb's woman</b> = The righteousness of the holy saints
					(Rev 19:9) <b>The true logos of God (The marriage supper of the Lamb)</b>
					(Rev 19:10) The testimony of Jesus (The spirit of prophecy)
					(Rev 19:11) Heaven opened (The one who sat on the white horse)
					(Rev 19:12-14) <b>Armageddon</b> (The Logos of God & the armies in heaven)
					(Rev 19:15) <b>The winepress of the fierceness and wrath of Almighty God</b>
					(Rev 19:16) <b>Armageddon (KING OF KINGS, AND LORD OF LORDS)</b>
					(Rev 19:17-18) <b>The supper of the great God</b>
					(Rev 19:19) The beast, the kings of the ground, & their armies make war against God
					(Rev 19:20) The 1st beast & the false prophet are cast alive into the lake of fire
					(Rev 19:21) The sword (the rhema) of the Lord Jesus Christ kills the remnant
					(Rev 20:1) The key to the bottomless pit & A great chain
					(Rev 20:2-3) The dragon (old serpent, the Devil, Satan): Sealed to the pit for 1,000 years
					(Rev 20:4) The 144,000 & the Great Tribulation saints to reign for a 1,000 years
					(Rev 20:5-6) <b>The first resurrection (The 3rd harvest of the 4th watch)</b>
					(Rev 20:7-8) The 1,000 years finished ( <b>Gog and Magog</b> )
					(Rev 20:9-10) The devil was cast into the lake of fire & brimstone
					(Rev 20:11) A great white throne
					(Rev 20:12) 2 books opened before God: (1) The Books, (2) the Book of Life
					(Rev 20:13) The sea and death & hell gave up the dead for their judgement
					(Rev 20:14) The second death = Death and Hell
					(Rev 20:15) Whose names are not written in the Book of Life = The lake of fire
					(Rev 21:1) A New heaven and A New Ground
					(Rev 21:2-3) New Jerusalem (The Holy City of the temple of the tabernacle of God)
					(Rev 21:4) The first Adam (former you, will pass away)
					(Rev 21:5-6) All things are made new (True logos: It is done)
					(Rev 21:7) The overcomers (The sons of God)
					(Rev 21:8) The second death







[4] Чй тавр хондан



[5] Рӯйхати муаррифии видео аз вебсайти "Рема аз Худованд"<sup>1</sup>

- [01] Ҳафт рӯзиофариди Худо
- [02] Боғи Адан
- [03] Қабурғаи одам чӣ гуна буд?
- [04] Меваи замин ва меваи адолат
- [05] Табдил додани Одам ба бокираи доно
- [06] Китоби наслҳо аз Одам то Исо (Банӣ Исроил ва Исроил)
- [07] Наслҳо аз Одам то Иброҳим + Зан (Сурат ва монандӣ)
- 08 Ҳафт иди Худованд барои банӣ-Исроил (Исо аз писар то Худованд)
- [09] [Идҳои Худованд] 1. Фисҳ
- [10] Рӯзҳои пеш аз «Иди Фисҳ»
- [11] (Либоси Исо) Пеш аз «Иди Фисҳ»
- [12] [Идҳои Худованд] (1) Фисҳ ва (2) Нони фатир (Насли Исои Масеҳ)
- [13] Калима (логос ва *rhēma*)
- [14] Тавба, таъмид ва Рӯҳулқудс
- [15] Инҷили логоти Худо (Исо ва Исои Масеҳи Носирӣ)
- [16] Ғарбҳо (Асрори Масеҳ)
- 17 [Идҳои Худованд] (3) Нахустин меваҳо (хонаи Худованд Худо)
- [18] [Идҳои Худованд] (3) Аввалин меваҳо (144 000)
- [19] Замин ва замин
- [20] (Гилоф, шамшер ва шамшери дудама).
- [21] Аҳд, хатна зоҳир, хатна ботин
- [22] Тафсири Навиштаҳои Аҳди Ҷадид
- 23 Нон, Манна ва Манна нишон
- 24 Хонаи Худо (Ту Ерусалими муқаддас ҳастӣ)
- [25] Сухани саҳт (The logos) ва корҳои Худо
- [26] Фисҳи Худованд (Аҳди Ҷадид)
- [27] Бадан, чон ва рӯҳ. Забур 23
- 28 Самараи Р
- 29 (Иди Фисҳи Худованд) Шогирдон ва расулон – Вақт фаро расидааст
- [30] Иттиҳод
- [31] Носирӣ назди Худо (Мӯйи сар)
- [32] (Асрори бузург) Масеҳ ва Калисо – Ҳама чиз аз Худост
- 33 Худро ба ин Ароба пайваст кунед
- [34] Мувофиқи Рӯҳ ва зери файл (Рема: барои шоҳидони баргузидаи Худо)
- [35] (Ҳаввориён) Шогирдон бо қудрат ва қудрат
- 36 Масалҳо Малакути Осмон ва Малакути Худо
- [37] Майдони хун (Молик) ва шумо бо баҳо харидаед.
- [38] Маслуб кардани Исо ва ду дузде, ки дар назди Исо маслуб шудаанд
- [39] Пайдарпайии эҳтимолии вақти маслуб, Одам аввал ва охири ва эҳёи мурдагон
- 40 [Идҳои Худованд] 4. Панतिकост
- 41 Дар Худованд калон шавед, то ки дар назари Худо писандида бошед
- [42] [Идҳои Худованд] 5. Карнайҳо
- 43 Писарони Худо
- [44] Логос ва рема дар айёми охир (2 Петрус 3) ва пешгӯии Навиштаҳо (2 Петрус 1 & 3)
- 45 [Идҳои Худованд] 6. Кафолат
- [46] Эҳёи Ҳаёт
- 47 [Идҳои Худованд] 7. Хаймаҳо
- [48] [Идҳои Худованд] 8. Ханука
- [49] Сафари Наҷот (ҷамъбасти видео аз №1 то №48)

---

<sup>1</sup>49 видео аз [www.theRhemaOfTheLord.com](http://www.theRhemaOfTheLord.com).

## Сқисми 1

(Ваҳй 1:1-2) Ваҳйи Исои Масех

**Ваҳй 1:1**<sup>2</sup>Ваҳй (апокалипсис)<sup>G602</sup> аз Исои Масехки Худо ба ӯ ато кардааст,  
ба бандагонаш нишон диҳад (*чамъ*)<sup>G1401</sup>чизҳое, ки ба зудӣ бояд воқеъ шаванд;  
ва фиристода, онро ба воситаи фариштаи худ ба бандаи худ Юҳанно нишон дод:  
**Ваҳй 1:2** Кӣ сабт кардааст (шоҳиди холӣ)<sup>G3141</sup> аз калима (логотип)<sup>G3056</sup> аз Худо, ва аз шаҳодат  
(шоҳид)<sup>G3141</sup> аз Исои Масех, ва аз ҳама чизҳое, ки ӯ дид.

- ☞ **Ваҳй 1:1**<sup>3</sup> **Ваҳйи Исои Масех** (Ἀποκάλυψις Ἰησοῦ Χριστοῦ), ки **Худоё** ба ӯ дод, нишон додан ба бандагони худ он чи бояд ба зудӣ воқеъ шавад;  
ва фиристода, онро ба воситаи фариштаи худ ба бандаи худ Юҳанно нишон дод.
- ☞ **Ваҳй 1:2** Кӣ шоҳидӣ дод **логотипҳо аз Худоё**, ва аз **ба шоҳид** аз **Исои Масех**, ва аз ҳама чизҳое, ки ӯ дид.

### -Логотипҳои Худо

- **Худоё** дод **ваҳйи Исои Масех** → ба Ҷон → ва ба он ишора кард, ки фариштаи Худо ба сӯи ӯ фиристод хизматгор **Ҷон**.  
→ **Худоё** дод **ваҳйи Исои Масех** ба Юҳанно гуфт ва бо фиристодани фариштаи Худ ба бандаи Худ ишора кард **Ҷон**  
ки шаҳодат медиханд **логотипҳо аз Худоё** (ё **Исои Масех**), ба бандагонаш нишон диҳад (ё **шумо** ки мувофиқи он зиндагӣ мекунанд  
**ба Аҳди Ҷадид**) чизҳое, ки бояд ба зудӣ ба амал оянд.<sup>4</sup>
- **Юҳанно 1:1–8** кайд мекунад, ки **логотипи Худо буд** дар ибтидо (аввал) ва «ҳама чиз»-ро сохтаанд **Худоё**, ва аз ҷониби Юҳанно номи шоҳид фиристода шуд **Худоё** шаҳодат додан **ба Нур**<sup>G5457</sup> то ки хамаи мардон ба воситаи ӯ имон оварда метавонанд (**логотипҳо**).

**Jhn 1:1** Дар аввал (аввал)<sup>G746</sup> Калом буд (**логотипҳо**),<sup>G3056</sup>  
ва Калом (**логотипҳо**) бо буд **Худоё**, ва Калом (**логотипҳо**) буд **Худоё**.

**Jhn 1:2** Ҳамин гуна (**логотипҳо**)<sup>G3778</sup> дар ибтидо бо буд **Худоё**.

**Jhn 1:3** **Ҳама чиз буданд сохта** (шудан)<sup>G1096</sup> аз ҷониби ӯ;  
ва ҳеҷ чизи офаридашуда бе ӯ ба вуҷуд наомадааст.

- "Дар ибтидо" маънои "**аввал**", ки ба он ишора мекунанд **логотипи Худо**.  
Китоби Ваҳй навишта шуда буд **аз он** **Худо** хизматгор Юҳанно, ки шоҳиди он буд **Исои Масех** (**Ҷэсус Масех** кист **логотипи Худо**).<sup>5</sup>

- **шоҳид**<sup>G3141</sup>  
**1 Юҳанно 5:9** Агар мо шоҳидро кабул кунем <sup>G3141</sup> аз мардон, шоҳид <sup>G3141</sup> аз **Худоё** бузургтар аст:  
зеро ин шоҳид аст <sup>G3141</sup> аз **Худоё** ки ӯ шаҳодат додааст (гувоҳӣ диҳед)<sup>G3140</sup> аз Писараш..  
**1 Юҳанно 5:10** Касе, ки ба он бовар мекунад **Писари Худо** шоҳид дорад <sup>G3141</sup> дар худ:  
ҳар кӣ ба Худо имон наоварад, ӯро дурӯғгӯ сохтааст. зеро ки ба ин навиштаҷот бовар намекунад  
**Худо аз Писараш дод**.  
**1 Юҳанно 5:11** Ва ин аст далели (гувоҳ)<sup>G3141</sup> ки **Худоё** ба мо додааст **ҳаёти ҷовидонӣ**,  
ва ин **ҳаёт** дар Писари худ аст.

<sup>2</sup>Агар тартиби дигаре қайд нагардида бошад, ҳамаи порчаҳои Китоби Муқаддас дар версияи Кинг Ҷеймс мебошанд.  
<sup>3</sup>Нависанда тамоми байтҳои Китоби Ваҳйро бо истифода аз лексикони Стронг аз [www.bluetterbible.org](http://www.bluetterbible.org).  
<sup>4</sup> **Ваҳй 22:6**, ба "[Расми 1-а]" ё Видеои 15 муроҷиат кунед. "Инҷили логотипи Худо" [www.therhemaofthelord.com/the-gospel/15/](http://www.therhemaofthelord.com/the-gospel/15/).

<sup>5</sup>Барои тафсилоти бештари "аввал ва охири", ба "**(Ваҳй 1:10-11) Дар рӯзи Худованд (Карнай, дар Рӯх)**".»

- **шоҳид:** "**Худоё ба мо додааст(мӯъминон)ҳаёти ҷовидонӣ**, ва ин**ҳаёт дар Писараш**."»  
→ **шоҳид** аз **Худоё** дар бораи Писари Худ шаҳодат медиҳад, ҳамон тавре ки дорад **Писари Худо** дорад **ба** **шоҳид(ҳаёт)** дар худ.

**1 Юҳанно 5:13** *Ин чизҳоро ба шумо, ки ба исми Ӯ имон доред, навиштаам **Писари Худо**: ки шумо метавонед **бидонед** ки шумо доред **ҳаёти ҷовидонӣ**, ва шумо метавонед **бовар кун** ба номи **Писари Худо**.*

**1 Юҳанно 4:15** *Ҳар кӣ иқрор шавад **Исо аст Писари Худо, Худоё дар Ӯ сокин аст**, ва ӯ дар **Худоё**.*

→ Юҳанно ин чизҳоро навишт, то шумо тавонед

(1) ба номи он бовар кунед **Писари Худо** (ки **Исо аст Масех, Писари Худо, Юҳанно 20:31**), ва

(2) ба он имон овардаед, шумо хоҳед дошт **ҳаёт** ба номи Ӯ (**Юҳанно 20:31**), ва бидонед,

ки шумо

**доранд ҳаёти ҷовидонӣ.**

→ Ҳамон Юҳанно, марде, ки аз ҷониби Худо фиристода шуда буд, Инчили Юҳанноро низ

навишт

(**Юҳанно 1:6, 1 Юҳанно, 2 Юҳанно**, ва **3 Юҳанно**).

- † Видеои 13-ро тамошо кунед, то бидонед, ки чӣ тавр **Исо аст Масех, Худованд**, ва чӣ тавр **логотипҳомегардад рема**.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Ба "[Расми 1-6]" ё Видеои 13 муроҷиат кунед. "Калима (логос ва рема)."  
[www.therhemaofthelord.com/logos-rhema/13-the-gift-of-the-holy-spirit/](http://www.therhemaofthelord.com/logos-rhema/13-the-gift-of-the-holy-spirit/).









(Ваҳй 1:3) Хонандагони логоти нубувват муборак (Вақт наздик аст)

**Ваҳй 1:3** Хушо касе ки мехонад ва онҳое, ки калимаҳоро мешунаванд (логос)<sup>G3056</sup> аз ин пешгӯй,<sup>G4394</sup> ва он чи дар он навишта шудааст, нигоҳ доред, зеро ки вақт наздик аст.

☞ **Ваҳй 1:3 Муборак** Оё он ки мехонад ва он ки мешунавад? **логотипҳо** аз ин **пешгӯй**, ва он чиро, ки дар он навишта шудааст, нигоҳ доред: зеро **вақт наздик аст**.

- **Чаро бояд хонандагони логоти нубувват муборак бошад?**  
- Хушбахтанд, зеро дар Малакути нон хоҳанд хӯрд **Худоё**. Яъне, хоҳанд кард дигар аз меваи ток нахӯред (**логотипҳо**), то он рӯз, ки онро нав менӯшанд (**рема**) дар салтанати **Худоё**.

→ **Мӯҳр**<sup>G4972</sup> на калима (**логотипҳо**)<sup>G3056</sup> дар бораи пешгӯии ин китоб: зеро вақт наздик аст (**Ваҳй 22:10**).

(Ваҳй 1:4) 7 калисо ва 7 рӯх

**Ваҳй 1:4** Юҳанно ба ҳафт калисое ки дар Осиё ҳастанд: файз ва осоиштагӣ бар шумо бод!<sup>G1515</sup> аз он ки ҳаст, ва он ки буд, ва оянда; ва аз ҳафт рӯх, ки дар пеши тахти Ёст;

☞ **Ваҳй 1:4** Чон ба **ҳафт калисо** ки дар Осиё мебошанд: Файз ва салом бар шумо бод, аз вай, ки **аст**, ва кадоме **буд**, ва кадоме **омадан аст**; ва аз **ҳафт рӯх** ки мебошанд дар назди тахти худ;

→ Вхо он касест, ки буд, буд ва меояд? **Худованди бузург**.<sup>9</sup>

→ Ввай ҳафт Рӯхро дар пеши тахти Ё дорад? **Худованд Исои Масеҳ** ҳафт рӯх дорад (ниг **Ваҳй 5:6**).

(Ваҳй 1:5) Исои Масеҳ: Ҳокими подшоҳон ва ҳокимони замин

**Ваҳй 1:5** Ва аз Исои Масеҳ, ки шоҳиди амин аст,<sup>G3144</sup> ва нахустзодаи мурдагон, ва шоҳзода (ҳоким)<sup>G758</sup> аз подшоҳон<sup>G935</sup> замин (замин).<sup>G1093</sup> Ба Он ки моро дӯст дошт ва бо Хуни Худ моро аз гуноҳоямон шуста,

☞ **Ваҳй 1:5** Ва аз **Исои Масеҳ**, ки шоҳиди мӯътамад ва нахустзодаи мурдагон аст, ва ҳокими подшоҳони замин. Ба Ё, ки моро дӯст дошт ва моро аз гуноҳҳои худ пок кард **хун**.

- **Чӣ замин аст?**  
- Дар **Луқо 8:27**, замин (Strong's G1093)<sup>10</sup> бештар чун «замин» тарҷума мешавад. Бино бар **Хуруҷ 3:5** ва **Аъмол 7:33**, замин (Strong's G1093) аз **Мат 6:10**, «Малакути Ту биёяд. иродаи ту бошад дар замин анҷом дода мешавад,<sup>G1093</sup> чунон ки дар осмон аст, низ бояд ҳамчун «замин» тарҷума шавад: «Малакути Ту биёяд. иродаи ту ичро мешавад (дар)<sup>G1909</sup> (замин),<sup>G1093</sup> чунон ки дар осмон аст».<sup>11</sup>
- **Вхо ҳокими подшоҳони замин аст?**  
- **Исои Масеҳ** (**Ваҳй 1:5**)

<sup>9</sup>Ароба таҷассуми Худованд аст, ки ҳаст, буд ва дар оянда, «Қудрати Қодири Мутлақ (Исои Наҷотдиҳанда) Масеҳ» ки боз назди мо меояд (**2Пт 3:10, Ишо 66:15**, & мурочиат кунед **Ваҳй 4:6–11**).

Видеои 33. «Ба ин ароба ҳамроҳ шав». [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/33-join-thiself-to-this-chariot/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/33-join-thiself-to-this-chariot/).

<sup>10</sup>Агар тартиби дигаре зикр нашуда бошад, ҳама таърифҳо бо луғати ибрий ва юнонӣ аз <https://www.blueletterbible.org/kjv>.

<sup>11</sup>Видеои 19. «Замин ва замин». [www.therhemaofthelord.com/course1/the-earth-the-ground/](http://www.therhemaofthelord.com/course1/the-earth-the-ground/).

- Вхо подшоҳон ва ҳокимони замин ҳастанд?
  - Подшоҳон<sup>G935</sup> Ҳиродус ва Понтиус Пилотус аз замин ва бар зидди Худованд ва Масех қиём карда буданд, ҳастанд.
  - Тӯ ҳокимон<sup>G758</sup> саркоҳинон замин ҳастанд<sup>G749</sup> ва пирон<sup>G4245</sup>.

Аъмол 4:23 Ва онҳоро раҳо карда, ба ширкати худ рафтанд,  
ва тамоми он чиро саркоҳинон нақл карданд<sup>G749</sup> ва пирон<sup>G4245</sup> ба онҳо гуфта буд.

Аъмол 4:26 Подшоҳон<sup>G935</sup> аз замин (замин)<sup>G1093</sup> бархостанд ва ҳокимон<sup>G758</sup> буданд  
бар зидди ҷамъ омаданд Худованд, ва бар зидди Масех.

Аъмол 4:27 Зеро ки ба ростӣ бар зидди ту фарзанди муқаддас Исо, ки Ту киро тадҳин кардаӣ,  
ҳарду Ҳиродус, ва Понтий Пилат, бо халқҳо,<sup>G1484</sup> ва одамон<sup>G2992</sup> аз Исроил, буданд  
ҷамъ шуда,

- Ки маслуб кард Исо, Худованд ва Масех?
  - Тамоми хонадони Исроил: подшоҳон ва ҳокимон, халқҳо ва халқи Исроил (Амал 2:36).<sup>12</sup>

† Қисои Масех ҳокими подшоҳони замин аст, аммо Ӯро тамоми хонадони Исроил маслуб карданд.

(Ваҳй 1:6) Исои Масех: моро подшоҳон ва коҳинони Худо ва Падари Ӯ гардонид

Ваҳй 1:6 Ва моро подшоҳон кард<sup>G935</sup> ва коҳинон<sup>G2409</sup> ба Худо ва Падари Ӯ; Ӯро то абад ҷалол ва салтанат бод. омин.

- ☞ Ваҳй 1:6 Ва моро подшоҳон ва коҳинон қарор додааст Худоё ва Ӯ Падар, Шаъну шараф ва салтанат то абад аз они Ӯ бод  
ва ҳамеша. омин.
- муқаддасони мусибати бузург сохта мешавад подшоҳон ва коҳинон ба Худоё, ва онҳо дар рӯи замин 1000 сол ҳукмронӣ хоҳанд кард.<sup>13</sup>

(Ваҳй 1:7) Ӯ бо абрхо меояд

Ваҳй 1:7 Инак, вай меояд<sup>G3326</sup> абрҳо,<sup>G3507</sup>  
ва ҳар чашм Ӯро хоҳад дид, ва онҳое ки Ӯро сӯроҳ кардаанд;  
ва ҳамаи қабилаҳо (қабилаҳо)<sup>G5443</sup> аз замин (замин)<sup>G1093</sup> барои Ӯ гирия хоҳад кард. Бо вучуди ин, омин.

- ☞ Ваҳй 1:7 Инак, Ӯ (Худованд Исои Масех<sup>14</sup>) бо меояд абрхо; ва ҳар чашм Ӯро хоҳад дид,  
ва онҳо низ Ӯро сӯроҳ карданд (Исо, ҳарду Худованд ва Масех, Амал 2:36):  
ва ҳамаи қабилаҳои рӯи замин барои Ӯ гирия хоҳанд кард. Бо вучуди ин, омин.
- Ташкили Тандурустии Ҷаҳон бо абрхо меоянд?
  - Он ки бар абр нишаста буд, Писари Худо (Худованд Исои Масех) бо абрхо меоянд.<sup>15</sup>
  - Сбаланд<sup>G3507</sup>: Сбаланд ба «абр дахл дорад<sup>G3509</sup> аз шоҳидон<sup>G3144</sup> аз Исо»<sup>16</sup> ки бо хамроҳии онҳо меояд Худованд Исои Масех.

<sup>12</sup>Видеои 15. «Инчили логоти Худо». [www.therhemaofthelord.com/the-gospel/15/](http://www.therhemaofthelord.com/the-gospel/15/).

<sup>13</sup>Ба "(Ваҳй 5:7-14) Муқаддасонро ба Худои мо подшоҳон ва коҳинон таъин карданд."

<sup>14</sup>Ба "(Ваҳй 14:14-16) «Хосилот», «Фаъолият» (серияи 2-юми соати 3).»

<sup>15</sup>Аз. гирифта шудааст Ваҳй 1:12-13. Писари Одам дар миёни ҳафт шамъдон (ё калисоҳо) аст, аммо аҳамият диҳед, ки истилоҳ  
«мисли<sup>G3664</sup> барои тавсифи мавҷудоте, ки ба Писари Одам монанд ё шабоҳат дорад, истифода мешавад. Ваҳй 1:16 он  
чизеро, ки ба назар мерасад, тавсиф мекунад

ба Писари Одам монанд аст, ки «шамшери тези дудам»-ро дорад, ки шамшери оташгиранда (рема) аст.

даҳон. Зеро ин рема дар назди ҳаввориёни Худованди мо Исои Масех гуфта шуда буд (Яҳудо 1:17), Писари

Одамгнавишта шудааст

Ваҳй 1:13 Худованд Исои Масех, Писари Худост, ки ба Писари Одам шабоҳат дорад.

<sup>16</sup>Муроҷиат кунед (Ибр 12:1), «Бинобар ин мо низ бо абри азим иҳота кардаем<sup>G3509</sup> аз шоҳидон<sup>G3144</sup>..»

-Исо ба сӯи Ё боло рафт Падар ва Худоё, ҳамин тавр Худоё шуд Падар ва Худоё барои Марямаи Маҷдалия (Юҳанно 20:17).

→ Ҳамин тавр, Худоё низ гардид Падар ва Худоё аз ҷинояткор, ки бо имон "бовар кард" ки Исо ба сӯи Ё боло хоҳад рафт Падар, Ҷ Худоё то ки уро аз хоки лаънатӣ раҳо кунад.<sup>17</sup>

-Писари Одам & Писари Худо

ба Рум 1:3 Дар бораи писараш **Исои Масеҳ** мо **Худовандо**, ки аз насли Довуд сохта шудааст

**Бино бар**<sup>G2596</sup> **гӯшт**;

ба Рум 1:4 Ва эълон (таъин)<sup>G3724</sup> будан **Писари Худо** бо (**дар**)<sup>G1722</sup> **кува**,<sup>G1411</sup>

**Бино бар**<sup>G2596</sup> **рӯҳи муқаддасот**, бо эҳёи мурдагон:

→ **Писари Одам** (гӯшт): аз они **Худо** Писар **Исои Масеҳ** мо **Худовандо** **Бино бар** **гӯшт**.

→ **Писари Худо** (рӯҳ): **Писари Одам** таъин шудааст **Писари Худо дар қудрат**,<sup>18</sup>

**Бино бар** **рӯҳи муқаддасот**,<sup>G42</sup>

бӣ **эҳёи мурдагон**.<sup>19</sup>

Луқо 1:35 Ва фаришта дар ҷавоби вай (Марям) гуфт: **Рӯҳулқудс** бар ту хоҳад омад,

ва **қудрат**<sup>G1411</sup> аз **баландтарин**<sup>G5310</sup> туро соя хоҳад кард:

бинобар ин он чизи муқаддас низ<sup>G40</sup> ки аз ту таваллуд мешавад **даъват карда**

мешавад **Писари Худо**.

→ Кай **Рӯҳулқудс** меояд **логотипи Худо** ки Писари Одам дар ту кошт,

қудрати Ҳаққи Таоло туро соя хоҳад кард. Баъд **Писари Худо** меояд ва ба шумо медиҳад

**фаҳмиш**, то Ёро бишносед (**Худоё**) кист **дуруст**, ва шумо дар Ё ҳастед (**Худоё**)

яъне **дуруст**, ҳатто дар Писари худ **Исои Масеҳ**. Ин **Худои ҳақиқӣ**, ва **ҳаёти ҷовидонӣ** (**1 Юҳанно**

**5:20**).

- **Твай Писари Худо**

-**Исои Масеҳ** мо **Худовандо** (**ба Рум 1:3** мувофиқи ҷисм) аст **Масеҳ**, **Писари Худо** (**Юҳанно 11:27**, **Аъмол 8:37**), **подшоҳи Исроил** (**Юҳанно 1:49**).

-Ин **Исои Масеҳ**, ки назди мо фиристода шудааст, моро зинда мекунад **Масеҳ** (**Эфсӯсиён 2:5**) ва моро дар осмон эҳё кун

**ҷойҳо** бо тамоми баракатҳои рӯҳонӣ дар **Исои Масеҳ** (**Эфсӯсиён 1:3**, **Эфсӯсиён 2:6**), зеро **У** мост **Худовандо** (**Фил 3:8**),

Ва ҷисми зишти моро ба он табдил хоҳад дод **ҷисми пурҷалоз** аз **Начотдиҳанда**,

**Худованд Исои Масеҳ** (**Phi 3:20-21**, **ба Рум 8:30**),<sup>20</sup> кист **Барра**, **Масеҳ**, тасвири **Худоё**.<sup>21</sup>

(**Ваҳй 1:8**) **Худованди тавоно**

**Ваҳй 1:8** Ман Алфа ва Омега ҳастам, ибтидо ва интиҳо, мегӯяд **Худованд**,<sup>G2962</sup>  
кист, ки буд ва оянда аст, **Худои Мутаъол**.<sup>G3841</sup>

☞ **Ваҳй 1:8** Ман Алфа ва Омега ҳастам, ибтидо ва интиҳо, мегӯяд **Худованд**,  
кист ва кӣ буд ва кӣ меояд, **Худои Кодир**.

- **Худованди бузург**<sup>22</sup>

<sup>17</sup>Видеои 38. «Ду дузде, ки дар назди Исо маслуб шудаанд». [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/38-the-crucifixion-of-jesus-the-two-thieves-crucified-next-to-jesus/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/38-the-crucifixion-of-jesus-the-two-thieves-crucified-next-to-jesus/).

<sup>18</sup>Ба "[Расми 2-а] Муттаҳид муроҷиат кунед.

<sup>19</sup>Дар бораи эҳёи мурдагон, ба «144 000 (нахустин самараи Масеҳ)» аз боби 7 нигаред.

<sup>20</sup>Видеои 39. «Эҳёи мурдагон». [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/39-possible-time-sequence-of-crucifixion-the-first-and-last-adam-the-resurrection-of-the-dead/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/39-possible-time-sequence-of-crucifixion-the-first-and-last-adam-the-resurrection-of-the-dead/).

<sup>21</sup>Барои тафсилоти бештар ба «Малкисодақ нону шароб овард (Исои Масеҳро дар назар дорад)» нигаред.

<sup>22</sup>Видеои 33. «Ба ин ароба ҳамроҳ шав». [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/33-join-this-self-to-this-chariot/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/33-join-this-self-to-this-chariot/).

-**Худованд**: Алфа ва Омега, ибтидо ва анҷом.

-**Кодир**: Он ки ҳаст, буд ва хоҳад омад.<sup>23</sup>

→ Фаҳмидан **Худованди бузург** аз "(**Ваҳй 4:8**) **Худованд** **Худои Қодири Мутлақ** (ки буд ва ҳаст ва ҳаст биёед)."

→ Мазмуни «моро фаҳмед **Худовандо**, ва аз **Масеҳи Ў**» дар **Ваҳй 11:15**, касе ки бояд биёед.<sup>24</sup>

(**Ваҳй 1:9**) **Логоси Худо, Шоҳиди Исои Масеҳ**

**Ваҳй 1:9** Ман Юҳанно, ки ҳам бародари шумоям (бародарон)<sup>G80</sup> ва шарик (иштирокчӣ)<sup>G4791</sup> дар мусибат,<sup>G2347</sup> ва дар Малакути ва сабри Исои Масеҳ, дар қазираи Патмос ном дошт, барои калима (логотип)<sup>G3056</sup> аз **Худо**, ва барои шаҳодат (шоҳид)<sup>G3141</sup> аз **Исои Масеҳ**.

☞ **Ваҳй 1:9** Ман Юҳанно, ки вай низ бародарони шумо ҳастам ва дар он шарик ҳастам **мусибат**, ва дар салтанат ва сабри **Исои Масеҳ**, дар қазирае буд, ки Патмос ном дорад, барои **логотипи Худо**, ва барои **шоҳид аз Исои Масеҳ**.

- **Мавъизаи логотип & рема**

(Ваъз дар **логотипҳо**)

- Худо фиристод **логотипҳо** ба банӣ-Исроил ва ба онҳо таълим дод **Исои Масеҳ** аст **Худованд** аз хама.

(Маъвиза **рема**)

- Худо Исои Носириро бо Рӯҳулқудс ва бо қувват тадҳин карда, дар рӯзи сеюм эҳёе кард, ва Ўро (Исои Масеҳи Носирӣ) ба мо ошкоро нишон дод, на ба тамоми мардум, балки ба «мо», **шоҳидони баргузидаи назди Худо**, ки баъд аз эҳёе шуданаш аз мурдагон бо Писари Одам хӯрданд ва менӯшиданд.

→ Агар касе логосро қабул кунед, омурзиши гуноҳҳо хоҳад гирифт, ва Рӯҳулқудс бар касоне, ки меафтад, хоҳад афтод ба ин рема бовар кунед (**Аъмол 10:36-44**).

- **Бародарони шумо Юҳанно кист??**

- Бародарон (пайғамбарон, **Ваҳй 22:9**) касоне ҳастанд, ки Падарашон дар осмон аст (**Матто 23:9**), ва касоне, ки дидаанд

Ҷои устод аст ва дар он рӯз назди Ў бимонед ва ёфтаед **Мессии, Масеҳ** (**Юҳанно 1:39-41**).<sup>25</sup>

- Юҳанно, ки Инчили Юҳанноро навишт, бародарони шумо, шарик мусибатхост<sup>26</sup> дар салтанат ва сабр аз **Исои Масеҳ**. Ў шоҳиди он буд **Исои Масеҳ, логотипҳо аз Худое**.

- **Ркашидан** (даст гирифта, **харпазо**)

- Аҳамият диҳед, ки шариат ва анбиё то Юҳанно буданд, ва **мусибат** аз айёми Юҳанно оғоз ёфт баптист.<sup>27</sup>

**Матто 11:12** Ва аз айёми Яҳъеи Таъмиддиханда то ҳоло Малакути Осмон азоб мекашад зӯрварӣ (истиғодаи қувва),<sup>G971</sup> ва зӯрварӣ (қувваи зӯрварӣ)<sup>G973</sup> гирифтанд (ба даст гирифтанд, **харпазо**)<sup>G726</sup>  
он (ӯ)<sup>G846</sup> аз **ҷониби қувва** (**харпазо**).<sup>G726</sup>

→ Аз айёми Яҳъеи Таъмиддиханда то ҳоло, **Малакути Осмон** бо зӯрӣ гирифта мешавад,

<sup>23</sup>Ба «Худованди Қодири Мутлақ» муроҷиат кунед **Ваҳй 1:8** & «Худованд **Худои Қодири Мутлақ**» **Ваҳй 4:8**.»

<sup>24</sup>Ба "(**Ваҳй 11:15-16**) **Фариштаи 7-ум карнай навохт** (**Худованди мо ва Масеҳи Ў салтанатҳои ин дунё**).»

<sup>25</sup>Видеои 17. «3. Аввалин меваҳо». [www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/17-first-fruits-the-house-of-the-lord-god/](http://www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/17-first-fruits-the-house-of-the-lord-god/).

<sup>26</sup>Ба "[3] 70 ҳафтаи Дониёл" муроҷиат кунед.

<sup>27</sup>Ба «[Расми 1-в] (Ҳаворӣ) Шогирдони қудрат ва қудрат» муроҷиат кунед.

ва одамон ба даст меоянд (**харпазо**) бо қувваи зуровар ба осмон.

[Луқо 16:16](#) Таврот ва анбиё то замони Яҳё мавҷуд буданд; аз он вақт инҷониб Малакути Худост мавъиза мекард ва ҳар як одам (ҳама)<sup>G3956</sup> паши кардан (истифодаи қувва)<sup>G971</sup> ба он.

→ Таврот ва анбиё то Яҳё буд, аз он вақт инҷониб **Малакути Худо** мавъиза карда мешавад, ва ҳама ба он фишор меоранд.

→ Таврот ва анбиё то замони Яҳё буд, ва **Малакути Худо** аз он вақт инҷониб мавъиза карда мешавад. Ва аз айёми Яҳёи Таъмиддиҳанда то ҳоло ва ҳар касе ки ба он роҳ меафтад

**Малакути Худо**, гирифта шудааст (**харпазо**) ба **Малакути Осмон** бо қувваи зуровар.

→ Ин тавр аст **мусибат** оғоз намуд, ва барои ҳамин Юҳанно бародарони шумост **мусибат** дар салтанат


ва

сабр аз Исои Масех.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup>Ба “[3] 70 ҳафтаи Дониёл” муроҷиат кунед.

(Apostles) Disciples with Power and Authority



Mat 10:5 These twelve Jesus sent forth,

- The twelve are given power and authority over all devils and to cure diseases as Jesus's disciples (Luk 9:1), and equipped to preach the kingdom of God and to heal the sick, (Luk 9:2).
- Meaning, they have **the Light<sup>G5457</sup> of God** (1Jo 1:5), and **God** (who commanded **the light<sup>G5457</sup>** to shine out of darkness) has shined in their hearts, thus they were **lightened<sup>G5462</sup> of the knowledge of the glory of God** in the face of **Jesus Christ** (2Co 4:6).
- A **village<sup>G2968</sup>** is the place where the gospel is preached, where healing takes place, and where **meat** for the people is (Mat 14:15). Having **the glory of God**, which is **the light<sup>G5458</sup> of God**, clear as crystal (Rev 21:11), the apostles become the **the Light<sup>G5457</sup> of the world (= the field, Mat 13:38)**, and each of them is **a city** that is laid<sup>G2749</sup> in **a village of a mountain<sup>G3735</sup>** that cannot be hidden because of **God's light** that they bring (Mat 5:14).

The kingdom of God

(Luk 9:2)

**Jesus called** his twelve **disciples** together, and  
 → gave them **power** and **authority** over all devils, and  
 → **to cure diseases** (Luk 9:1)

And **he sent them**  
 → **to preach the kingdom of God**, and **to heal the sick** (Luk 9:2)

When you enter into whosoever **house**,  
 → **Abide**, and **thence go** (Luk 9:4)

**They departed**, and went through **the towns(villages)<sup>G2968</sup>**,  
 (a **village<sup>G2968</sup>** = from **lie, be laid, set<sup>G2749</sup>**)  
 → **preaching the gospel**, and **healing every where** (Luk 9:6)

**Behold,**  
**the kingdom of God is within you**  
 (Luk 17:21).

**Whosoever will not receive you,** (Luk 9:5)

- when **ye go out of that city**,
- shake off, and the dust of your feet**

**Ye** are **the Light<sup>G5457</sup> of the world(the field, Mat 13:38)**  
 → **A city<sup>G4172</sup>** that is **set (laid on a village)<sup>G2749</sup> on an hill(of a mountain)<sup>G3735</sup> cannot be hid** (Mat 5:14).  
**Go not into the way of the Gentiles**, and into any **city<sup>G4172</sup> of the Samaritans enter ye not** (Mat 10:5)

<div style="border: 1px solid blue; padding: 2px; background-color: #e0e0ff; text-align: center; font-weight: bold; font-size: x-small;">The kingdom of heaven</div> <p style="text-align: center; font-size: x-small;">is at hand (Mat 10:7)</p>	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; background-color: #ffe0e0; text-align: center; font-weight: bold; font-size: x-small;">House = Worthy</div> <p style="text-align: center; font-size: x-small;">(Mat 10:13)</p>
<p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold; font-size: small;">The house of Israel</p> <p style="text-align: center; font-size: x-small;">(Mat 10:6)</p>	<p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold; font-size: small;">City</p> <p style="text-align: center; font-size: x-small;">(Mat 13:38)</p>
<p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold; font-size: small;">Lost sheep</p> <p style="text-align: center; font-size: x-small;">(Mat 10:6)</p>	<p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold; font-size: small;">You = The Light of the world</p>
<p style="font-size: x-small;">* Where the gospel is preached                  * Healing takes place                  * Place where meat is</p> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold; font-size: small;">Villages</p>	<div style="border: 1px solid blue; padding: 2px; background-color: #e0e0ff; text-align: center; font-weight: bold; font-size: x-small;">logos</div> <div style="border: 1px solid red; padding: 2px; background-color: #ffe0e0; text-align: center; font-weight: bold; font-size: x-small;">Received</div>

**Whosoever not receive you**, neither hear your **logos<sup>G3056</sup>**

- when **ye go out of that house or city**,
- shake off the dust of your feet** (Mat 10:14)

**Ye (disciples) go, preach**, saying,  
 → **The kingdom of heaven is at hand** (Mat 10:7)

When you enter,

- City or Town(Village)<sup>G2968</sup>**

→ **Seek who in it is worthy** (Mat 10:11)  
 → **Abide till ye go thence** (Mat 10:11)

When you enter into **an house**,

→ **Salute it** (Mat 10:12)

- Heal the sick, cleanse the lepers,**
- raise the dead, cast out devils:**  
 freely ye have received, freely give. (Mat 10:8)

**They departed to teach & to preach in his city** (Mat 11:1)

(Ваҳй 1:10-11) Дар рӯзи Худованд (Карнай, дар Рӯҳ)

Ваҳй 1:10 Ман дар рӯзи Худованд дар Рӯҳ будам, ва аз паси худ овози баланде шунидам, ки мисли карнай

<sup>29</sup>Видеои 35. «Шогирдон бо қудрат ва қудрат».

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/35-apostles-disciples-with-power-authority/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/35-apostles-disciples-with-power-authority/).

**Ваҳй 1:11** Гўфтам: «Ман Алфа ва Омега ҳастам, аввалин ва охиринам; ва он чи мебинӣ, дар китоб бинавис, ва онро ба ҳафт калисое ки дар Осиё аст, бифирист; то Эфсӯс ва ба Смирна ва ба Перғамус, ва ба Тятира, ва ба Сардис, ва ба Филадельфия ва ба Лудкия.

- ☞ **Ваҳй 1:10** Ман дар Рӯҳ будам **аз они Худованд рӯз**, ва аз паси ман овози бузурге шуниданд, чунон ки аз **карнай**,
- ☞ **Ваҳй 1:11** Гўфтам, ман **Алфа ва Омега, аввал** <sup>G4413</sup> **ва охири**: <sup>G2078</sup> **ва он чи мебинӣ**, <sup>G991</sup> **нависед** дар китобе, ва онро ба ҳафт (7) калисое ки дар Осиё ҳастанд, бифирист; то Эфсӯс ва ба Смирна, ва ба Пергам, ва ба Тиатира, ва ба Сардис ва ба Филадельфия, ва ба Лаодикия.

- Дар бораи **рӯзи Худованд**, овози баланде мисли карнай дар Рӯҳ садо хоҳад дод, ва ҳар кӣ гӯш дорад, хоҳад шунид, ки Рӯҳ ба ҳафт калисо чӣ мегӯяд, ки ҳаввориён ба шумо хабар додаанд (эй шоҳидони бузургии ӯ кувва ва омадани мо **Худованд Исои Масех, 2Пт 1:16**).<sup>30</sup>

-**Аввал & охири**<sup>31</sup>

- **Твай аввал**: Писари Одам, ки тухми нек мекорад, ки он аст **логотипи Худо** (**Матто 13:37**).<sup>32</sup>
- **Тӯ охир**: Ремаи логотипи Худо.<sup>33</sup>

(Дар рӯзи охир эҳё шавед)

**Юҳанно 6:40** *Ва ин иродаи ӯ аст (Худоё) ки маро фиристод (Писар),*

*ки ҳар кадоме **мебинад** <sup>G2334</sup> **Писар**, ва **бовар мекунад** бар вай, шояд дошта бошад **ҳаёти***

**ҷовидонӣ:**

*ва ман хоҳам кард **баланд бардоштан** ӯро **болодар рӯзи охири**.*

**Юҳанно 6:54** *Ҳар кӣ маро бихӯрад **гӯшт**, ва маро менӯшад **хун**, дорад **ҳаёти ҷовидонӣ**;*

*ва ман хоҳам кард **баланд бардоштан** ӯро **болодар рӯзи охири**.*

- Шумо надоред **ҳаёт** дар шумо, магар он ки гӯшти онро нахӯред **Писари Одам**, ва онро бинӯшед **хун** (**Юҳанно 6:53**). Аммо ҳар касе, ки мебинад **Писари Худо**, ва **бовар дорад** бар ӯст, хоҳад дошт **ҳаёти ҷовидонӣ** ва хоҳанд буд **баланд бардоштан** боло **дар рӯзи охири**.<sup>34</sup>

<sup>30</sup>Видеои 44. «Пешгӯии Навиштаҳо 2 Петрус 1) 2/2. [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/44-the-logos-the-rhema-in-the-last-days-2-peter-3-the-prophecy-of-the-scripture-2-peter-1-3/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/44-the-logos-the-rhema-in-the-last-days-2-peter-3-the-prophecy-of-the-scripture-2-peter-1-3/).

<sup>31</sup>Ба «[Расми 1-d]» ё Видеои 28 муроҷиат кунед. «Меваи Рӯҳ». [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/28-the-fruit-of-the-spirit/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/28-the-fruit-of-the-spirit/)

<sup>32</sup>Видео 37. «Майдони хун (Молик)». [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/37-the-field-of-blood-a-possession-you-are-bought-with-a-price-an-honour/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/37-the-field-of-blood-a-possession-you-are-bought-with-a-price-an-honour/)»


ва «[Расми 1-b] Калима (логос ва гёта).»

<sup>33</sup>Ба «[Расми 10-2] 3 дарав ва 4 соат» муроҷиат кунед.

- Вақте ки тухми бефано (логоти Худо, **1Пт 1:23**) аз Исои Масех (**Подшоҳи абадӣ**), самараи онро медихад **одил** (ремаи логоти Худо) дар шумо (**1Т 1:16**), Исои Масех Подшоҳи абадӣ шумо мешавад ва шумо мепӯшед **ҷовидонӣ** ва то абад зиндагӣ кунед (**1Т 1:17**).

<sup>34</sup>Дар бораи тартиби эҳёшавӣ ба «144 000 (нахустин меваҳои Масех)» аз **Ваҳй 7:4-8**.





- Jesus Christ = The Son of God**
- The LORD God of heaven will send His angel before you, and reveal that Jesus Christ is the Son of God, the King of Israel through the gospel of Jesus Christ, and this is the rehma of the Lord, which is preached unto you by the gospel.
  - The fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance.
  - Jesus is the true vine and His Father is the Husbandman. This Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing you will have life through His name.
  - Your life (Christ) is hid with Christ in God, and you will appear with Him in glory when Christ appears.
- The fruit of the Spirit**
- Those who do the commandments have right to the tree of life and may enter in through the gates into the (holy) city, the holy Jerusalem (Rev. 21:10), and thus therefore will be blessed to take the water of life freely.
  - John bears witness to the logos of God, the Revelation of Jesus Christ, to the seven churches to reveal that the Lord Jesus Christ, the root and the offspring of David, made of the seed of David according to the flesh.
  - This Lord Jesus Christ is Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last, and He will come quickly and reward each man according to their work.
  - Therefore, the final verse of the Bible then exhorts, "The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen."

<sup>35</sup>Видеои 28. «Самари Рӯҳ». [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/28-the-fruit-of-the-spirit/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/28-the-fruit-of-the-spirit/)



(Ваҳй 1:12-13) Ҳафт шамъдон

**Ваҳй 1:12** Ва ман рӯй гардондам, то овозеро, ки бо ман сухан мегуфт, бубинам. Ва рӯй гардонда, ҳафт шамъдони тиллоиро дидам;<sup>G3087</sup>

**Ваҳй 1:13** Ва дар байни ҳафт шамъдон<sup>G3087</sup> як монанд (монанд, монанд)<sup>G3664</sup> ба Писари Одам, бо либос пӯшидан (бо)<sup>G1746</sup> то пои по, ва гиребон<sup>G4024</sup> дар бораи папкаҳо (сина)<sup>G3149</sup> бо камарбанди тилло.<sup>G2223</sup>

☞ **Ваҳй 1:12** Ва ман (Юҳанно) рӯ овардам, то овозеро, ки бо ман гуфт, бубинам. Ва рӯй гардонда, ҳафт шамъдони тиллоиро дидам;

**Ваҳй 1:13** Ва дар миёни ҳафт (7) шамъдон Яке монанди **Писари Одам**, **пӯшида (бо либос)** то по фурумада, камари синаро бо камарбанди заррин бастааст.

- **Вкулоҳ ҳафт (7) шамъдон аст?**  
- Ҳафт (7) калисо (**Ваҳй 1:20**).
- Яке мисли Писари Одам дар миёни 7 шамъдон (ё 7 калисо) аст, аммо аҳамият диҳед, ки истилоҳи “ба монанди” барои тавсифи мавҷудоте, ки ба Писари Одам шабоҳат дорад, истифода мешавад. **Ваҳй 1:16** шахсеро, ки ба Писари Одам монанд аст, тасвир мекунад, ки «шамшери тези дудам» дорад, ки **шамшери оташин (рема)** дар дахонаш. Зеро **рема** дар назди расулони мо гуфта шуда буд **Худованд Исои Масех (Яҳудо 1:17)**, **Писари Одам** гнавишта шудааст **Ваҳй 1:13** аст **Худованд Исои Масех**, **Писари Худо** кист **Писари Одам**.<sup>36</sup>
- **Ки дар миёни ҳафт шамъдон аст?**  
- **Писари Худо** ки ба Писари Одам монанд аст (**Худованд Исои Масех**, **Ваҳй 1:13**).

(Ваҳй 1:14-15) Мӯйҳои сафеди сар, чашмон, пойҳо ва овози Ҷ

**Ваҳй 1:14** Сараш ва мӯйҳояш<sup>G2359</sup> чун пашм, барф барин сафед буданд; ва чашмонаш мисли шӯълаи оташ буданд;

**Ваҳй 1:15** Ва пойҳои ӯ мисли миси маҳин аст, ки гуё дар танӯр сӯхтаанд; ва овози ӯ мисли садои обҳои бисъёр.

☞ **Ваҳй 1:14** Сару мӯйҳояш мисли пашм сафед буданд, чун **сафед** чун барф; ва чашмонаш мисли **шӯълаи оташ**;

- **Муи сафеди сар чӣ аҳамият дорад?**  
- Ранги мӯи сар рамзи камолот дар Масех аст. Ҳамин тариқ, ранги мӯи Писари Одам мисли барф мисли пашм сафед аст, Писари Одамро ҳамчун мавҷудоти комил ва бегуноҳ муаррифӣ мекунад.<sup>37</sup>
- Пашм нахи табиӣ мӯй аст, ки тамоми сол аз ҳайвоноти гуногун, аз ҷумла гӯсфандҳо (барои намуди зоҳирӣ) истеҳсол мешавад. Ин Дар ин замина, "пашм" ба мӯйҳои табиӣ гӯсфанд ишора мекунад.

☞ **Ваҳй 1:15** Ва пойҳои ӯ ба монанди **биринҷи хуб**, ки гуё дар танӯр сӯхта бошанд; ва овози ӯ ҳамчун садои бисъеро **обҳо**.

- **Маънои маънавии об чист?**  
- Об логотип аст, ва **Исои Масех** Писари Одам аст, ки бо об (логос) ва хун барои он омадааст **чаҳон нури ҳаёт дошта бошад**.  
- Оби зери фалак ин логотип аст, ки Исо ҳангоми дар замин буданаш ба шумо гуфта буд (**Юҳанно 15:3**).  
- Оби болои фалак ҳамон ремаест, ки Исо ҳанӯз дар Ҷалил буданаш ба мо гуфта буд.

<sup>36</sup>Видео 20. «(Гилоф, шамшер ва шамшери дудам).

[www.therhemaofthelord.com/sword/20-a-sharp-sheath-sword-two-edged-sword-2/](http://www.therhemaofthelord.com/sword/20-a-sharp-sheath-sword-two-edged-sword-2/).

<sup>37</sup>Видео 31. «Назари назди Худо (Мӯи сар).

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/31-a-nazarite-onto-god-the-hair-of-the-head/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/31-a-nazarite-onto-god-the-hair-of-the-head/).

Исо ба мо гуфт, ки пас аз эҳъи Масеҳ аз мурдагон ва ба сӯи Падари Худо ва ба Худои худ сууд карданро ба ёд орем  
([Юханно 20:17](#)).<sup>38</sup>

([Ваҳй 1:16](#)) Ҳафт ситора ва шамшери тези дудама

[Ваҳй 1:16](#) Ва дар дасти росташ ҳафт ситора дошт:  
ва аз даҳони ӯ тез баромад <sup>G3691</sup>дудама <sup>G1366</sup>шамшер (ρομφαία, ромфая).<sup>G4501</sup>  
ва чеҳраи ӯ мисли офтоб дар қуввати ӯ дурахшон буд.

☞ [Ваҳй 1:16](#) Ва дар дасти росташ ҳафт (7) ситора дошт:  
ва аз даҳони ӯ шамшери дудама баромад:  
ва чеҳраи ӯ мисли офтоб дар қуввати ӯ дурахшон буд.

- Ҳафт (7) ситора чист??  
-Тӯ фариштагони ҳафт калисо (7)[Ваҳй 1:20](#)).
- Вқулоҳ даҳон аст?  
- Даҳон он ҷоест, ки калимаҳо (dākhār, *рема*)<sup>H1697</sup> аз Худованд гузошта шудаанд  
([Ирмиё 1:9](#) Ва Худованд ба ман гуфт: «Инак, Ман суханони Худро гуфтам». <sup>H1697</sup>дар даҳони ту.)
- Вһу "калимаҳо" дар [Ирмиё 1:9](#) рема?  
[Дей30:14](#) Аммо калима (*додир*)<sup>H1697</sup> ба ту хеле наздик аст, дар даҳони ту ва дар дили туст,  
то ки шумо ин корро кунед.  
[ба Рум 10:8](#) Аммо он чӣ мегӯяд? калима (*рема*)<sup>G4487</sup> ба ту наздик аст,  
ҳатто дар даҳони ту ва дар дили ту:  
яъне калима (*рема*)<sup>G4487</sup> аз имон, ки мо мавъиза мекунем;  
→Калима (Стронг <sup>G4487</sup>) аз имондар [ба Рум 10:8](#) аст *рема*, ҳамин тавр калима (Стронг <sup>H1697</sup>)  
дар  
[Дей30:14](#) бояд ҳамон истинод дошта бошад, "*рема*."»<sup>39</sup>
- Вқулоҳ шамшери тези дудама аст <sup>G4501</sup>?  
- Калима (*логотипҳо*)<sup>G3506</sup> аз Худотез, тавоно ва тезтар аз ҳама *шамшери дудама*.  
- Шамшери Рӯҳ шамшери тези дудама ё калом аст (*рема*)<sup>G4487</sup> аз *Худоёки* меояд аз даҳони Писари Худо ([Ваҳй 1:13](#), [Эфсӯсиён 6:17](#)).<sup>40</sup>
  - † *Ашамшери тези дудама аз даҳони ӯ шамшери оташин аст, ки ҳар роҳро барои нигоҳ доштани роҳи дарахти ҳаёт гардонд, ки меваи манна ё ниҳон медихад, ремаи Худованд* ([Ҳастӣ 3:24](#), [1Пт 1:25](#)).<sup>41</sup>
  - † *Худованд Худо* каррубихоро гузоштаанд ва *шамшери оташин*<sup>H2719</sup> дар шарқи боғи Адан, вақте ки ӯ он одамро пеш кард. *Шамшери оташин*<sup>H2719</sup> барои нигоҳ доштани роҳи дарахти ҳаёт ([Ҳастӣ 3:24](#)). Бинобар ин, шамшери дудама<sup>H2719</sup> аз Инчил шамшери оташин аст, ки дар дасти муқаддасони муқаддас бо ҳамду санои баланди Худо нигоҳ дошта мешавад (*Эл*)<sup>H410</sup> дар даҳони онҳо  
[\(Пса149:6\)](#) *Худоро ҳамду саноҳои баланд бод* (*Эл*)<sup>H410</sup> дар даҳони онҳо (*муқаддасони муқаддас*) бошад,

<sup>38</sup>Видео 25. «Сухани саҳт (The logos) 1/2».

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/25-a-hard-saying-the-logos-the-works-of-god/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/25-a-hard-saying-the-logos-the-works-of-god/).

<sup>39</sup>Видеои 6. «Худованд Худои шумо мешавад».

[www.therhemaofthelord.com/course2/6-the-book-of-the-generations-from-adam-to-jesus-the-sons-of-israel-israel/](http://www.therhemaofthelord.com/course2/6-the-book-of-the-generations-from-adam-to-jesus-the-sons-of-israel-israel/).

<sup>40</sup>Дар ҳамон ҷо.

<sup>41</sup>Видеои 23. «Нон, манна ва манна пинҳон».

[www.therhemaofthelord.com/the-bread/23-the-bread-the-manna-the-hidden-manna/](http://www.therhemaofthelord.com/the-bread/23-the-bread-the-manna-the-hidden-manna/).

данд шамшери дудам<sup>H2719</sup> дар дасташон;).

(Ваҳй 1:17-18) Аввалин ва охирин (Калидҳои дӯзах ва марг)

**Ваҳй 1:17** Ва ҳангоме ки ўро дидам, мисли мурда пеши пойҳояш афтадам. Ва дасти росташро бар ман гузошта, ба ман гуфт:

Натарс; Ман аввалин ва охиринам:

**Ваҳй 1:18** Ман зинда ҳастам ва мурда будам; ва инак, ман то абад зинда ҳастам, омин; ва калидҳои дӯзах ва маргро доранд.

☞ **Ваҳй 1:17** Ва ҳангоме ки ўро дидам, мисли мурда пеши пойҳояш афтадам. Ва дасти росташро бар ман гузошта, ба ман гуфт:

Натарс; ман мебошам **аввал** ва **охирин**:

☞ **Ваҳй 1:18** Ман зинда ҳастам ва мурда будам; ва инак, ман то абад зинда ҳастам, омин; ва калидҳои дӯзах ва маргро доранд.

• **Вхо аввалин ва охирин аст?**

- Ҷон шаҳодат медиҳад **логотипи Худо, ваҳйи Исои Масех**, ба ҳафт калисо ба ошкор кунад, ки **Худованд Исои Масех**, реша ва насли Довуд, ки аз насли Довуд сохта шудааст мувофиқи ҷисм.

→ **Ин Худованд Исои Масех** Алфа ва Омега аст, ибтидо ва интиҳо, аввал ва охирин, ва Ў ба зудӣ омада, ба ҳар кас мувофиқи аъмоли худ мукофот хоҳад дод.<sup>42</sup>

(Ваҳй 1:19-20) Асрори 7 ситора (фариштаи 7 калисо) ва 7 шамъдонҳои тиллоӣ (7 калисо)

**Ваҳй 1:19** Он чи дидай, ва он чи ҳаст, ва он чи дар оянда хоҳад буд, бинавис;

**Ваҳй 1:20** Асрори ҳафт ситорае, ки дар дасти росташ ман дидӣ, ва ҳафт шамъдонҳои тиллоӣ.

**Ҳафт ситора фариштаҳои ҳафт калисо мебошанд:**

ва ҳафт шамъдон, ки ту дидӣ, ҳафт калисо мебошанд.

☞ **Ваҳй 1:19** Он чи дидай ва он чи ҳаст, бинавис, ва он чи дар оянда хоҳад буд;

**Ваҳй 1:20** Асрори ҳафт (7) ситорае, ки дар дасти росташ ман дидӣ, ва ҳафт (7) шамъдонҳои тиллоӣ.

† **Қитоби Ваҳй** сирри он чизеро, ки дида шудааст, ҳаст ва хоҳад буд, ошкор мекунад, ки ба гӯшҳое, ки Рӯҳ ба 7 калисо ҷӣ мегӯяд, ки аз ҷониби Юҳанно ба 7 калисое, ки дар дасти росташ **Худованд Исои Масех**. Ба онҳое, ки **ғалаба қардан**, Ў ба онҳо хоҳад дод, то бихӯранд **дарахти ҳаёт** дар **боғи Адан**, ки дар байни **биҳишти Худо**.<sup>43</sup>

<sup>42</sup>Ба "[Расми 1-d]" ё Видеои 28 муроҷиат кунед. "Меваи Рӯҳ".  
[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/28-the-fruit-of-the-spirit/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/28-the-fruit-of-the-spirit/).

<sup>43</sup>Муроҷиат кунед "[Ваҳй 2:7](#)».

## Боби 2

(Ваҳй 2:1–7) (1) Ба фариштаи калисои Эфсӯс

**Ваҳй 2:1** Ба фариштаи калисои Эфсӯс бинавис;

Инро Он ки ҳафт ситора дар дасти росташ нигоҳ медорад, мегӯяд:  
ки дар байни ҳафт шамъдон тилло кадам мезананд;

☞ **Ваҳй 2:1** Ба фариштаи калисои Эфсӯс бинавис;

Чунин мегӯяд Он ки ҳафт ситораро дар дасти росташ нигоҳ медорад,  
ки дар миёни ҳафт (7) шамъдонҳои тиллоӣ роҳ меравад;

- **Вхо 7 ситораро (фариштагони 7 калисо) дар дасти росташ нигоҳ медорад ва дар миёни ҳафт (7) шамъдонҳои тиллоӣ (7 калисо) кадам мезананд.?**  
- **Писари Худо** аст **Исои Масеҳ**, мо **Худовандо**.<sup>44</sup>

- Калисои Эфсӯс: Ишқи аввалини худро тарк кард

**Ваҳй 2:2** Ман қорҳои ту ва меҳнати ту ва сабри туро медонам,<sup>G5281</sup>

ва чӣ гуна ту ба бадқорон тоб оварда наметавонӣ;

ва ту онҳоро, ки мегӯянд, ҳавворӣ ҳастанд, вале нестанд, озмудӣ ва дурӯғгӯён ёфтӣ.

**Ваҳй 2:3** Ва тоқат кард ва сабр кард,<sup>G5281</sup> ва ба хотири исми Ман заҳмат кашида, аз ҳуш нарафтааст.

**Ваҳй 2:4** Бо вучуди ин, ман то андозае зидди ту дорам, зеро ту муҳаббати аввалини худро тарк кардаӣ.

☞ **Ваҳй 2:2** Ман қорҳои ту ва меҳнати ту ва сабри туро медонам,

ва чӣ гуна ту ба бадқорон тоб оварда наметавонӣ;

ва ту онҳоро озмудай, ки мегӯянд **расулон**, ва нестанд, ва онҳоро дурӯғгӯён ёфт:

☞ **Ваҳй 2:3** Ва тоқат кардед ва сабр кардед, ва ба хотири исми Ман заҳмат кашида, аз ҳуш наравед.

☞ **Ваҳй 2:4** Бо вучуди ин, ман аз ту чизе дорам, зеро ки ту аз они худатро тарк кардаӣ **ишқи аввал**.

- **Вҳастанд расулон?**

- Шогирд донишомӯзро дар назар дорад ва онҳо диданд: «Исо дар тамоми шаҳру деҳот гашта, дар *ибодатхонаҳои онҳо ва башорати Малакутро мавъиза мекарданд ва ҳар беморӣ ва ҳар касро шифо мебахшанд*.  
*беморӣ дар байни мардум*» ([Матто 9:35](#)).

- Пас аз он ки Исо (Масеҳ номида шуд) аз мурдагон эҳё шуд ва шогирдон онро Худованд номиданд, ӯ ба онҳо зоҳир шуда, Рӯҳулқудсро ба онҳо дод.

- Пас аз он ки шогирдон аз Исо «омӯхтанд», ӯ ба онҳо қудрат дод, ки рӯҳҳои палидро берун кунанд ва шифо диҳанд.

беморӣ ва беморӣ ва ин 12 шогирд, ки қудрат ва қудрати иҷрои ин корро дода буданд чизҳоро «ҳаввориён» меноманд.

- Апостол (Апостол)<sup>G652</sup> маъноӣ бо фармон фиристодашуда ва калимаи решааш аз Стронг аст [G649](#) (апостло<sup>G649</sup>), маънояш «фиристондан».

- Фиристодан<sup>G649</sup> ([ἀποστόλλω](#) apostello: Падари осмонӣ фиристод (apostello) Исо, то ки шогирдон инчунин метавонанд (пемпо) ба қаҳон фиристода шаванд (Дар хотир доред, ки Яҳудои Исқарют яке аз 12 ҳаввориён буд, ки

Рӯҳулқудсро аз Худованд гирифтаанд, яъне ба онҳое ки қудрат ва қудрат дода шудаанд ва расулон шуданд, инчунин метавонанд ба Исо хиёнат кунанд).<sup>45</sup>

<sup>44</sup> [Ваҳй 1:13, 1 Юҳанно 4:15, 2Қр 1:19](#), & [Юҳанно 11:27](#).

<sup>45</sup> Видеои 40. «4. Панतिकост» [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/40-the-feasts-of-the-lord-4-pentecost/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/40-the-feasts-of-the-lord-4-pentecost/).

-Чун соат расид, **Исо** бо 12 ҳаввориён пеш аз уқубат хӯрдани иди Фисҳ нишастанд. Баъд **Исо** касаро гирифта, ба ҳаввориён дод, ки онро байни худ тақсим кунанд ва гуфт, ки **Ў** наменӯшад меваи тоқ то даме ки Малакути Худо биёяд.

- Исо ба расулон гуфт, ки нон бадани шикастаи **Ў**ст, ки барои «шумо» дода шудааст ва онҳо бояд дар **ёдоварӣ** аз **Ў**.

- Исо ба расулон гуфт, ки коса аҳди ҷадиди хуни **Ў**ст, ки барои шумо рехта мешавад.

→ Косае, ки ҳаввориён тақсим карданд, хуни Аҳди Ҷадид аст, ки барои бисёриҳо рехта мешавад омурзиши гуноҳҳо. Шумо (ҳамчун фарзанди маҳбуби ҳавворӣ) ба воситаи Инчил аз ҷониби Худо таваллуд шудаед

расулон ва фарзанди маҳбуби онҳо шуданд. Ҳамин тариқ, шумо бояд онҳоро пайравӣ кунед, то онҳо биёранд

шумо ба хотираи роҳҳои Павлуси ҳавворӣ меоед **Масех**.<sup>46</sup>

→ Ҳеч кас таъмиди обро манъ карда наметавонад (логос), зеро халқҳои номахтуне, ки таъмидёфтагон низ ҳамчун ҳаввориён Рӯҳулқудсро қабул карданд. Ҳамин тавр, Петрус ба онҳое ки буданд, амр фармуд

ба ҷисми хатнашуда ба исми таъмид гирифта шавад **Худованд** (**Аъмол 10:48**).<sup>47</sup>

→ Вакте ки мо бо **Худованд Исои Масех** дар куҷи муқаддас Сион садое аз осмон омад аз ҷалоли оӣ, «Ин Писари Маҳбуби Ман аст, ки аз **Ў** хушнудам» ва мо шоҳиди бузургии **У**. Ҳаввориён қудрат ва омадани моро ба шумо маълум карданд **Худованд Исои Масех**.<sup>48</sup>

→ Твай калисои Эфсӯс қор ва заҳмат мекашид, то имони гаронбаҳоро ба даст орад, донише ки Худоро ҷалол диҳад

ва фазилат, таҳаммул ва сабр, вале онҳо натавонистанд дар дониши мо самар оваранд **Худованд Исои Масех** (**2Пт 1:8**).<sup>49</sup>

- **Чӣ астишқи аввал?**

- Чунки қалби ту дар он ҷост, ки ганҷи ту ҳаст (**Луқо 12:34, Мат 6:21**), фармони яқум талаб мекунад мо ба **Худованд Худои мо** бо тамоми дилу қон, бо ақл ва қувваи мо (**12 март 30**). Агар фарзандони Худо Худоро дӯст медоранд, аҳкоми **Ў**ро риоя мекунанд (**1 Юҳанно 5:2**) ва дар муҳаббати **Ў** бимонед. Аммо ба Калисои Эфсӯс ҳукми яқуми **Ў**ро иҷро накард ва ба ҳамин тариқ ҳукми дуюмро иҷро накард ҳукм, ки ёри худро мисли худ дӯст доранд.<sup>50</sup>

- **Чӣ ганҷ аст?**<sup>51</sup>

- **Худоёстнур** ва ба нур (Худо) фармон дод, ки аз зулмот дурахшид ва дар мо дурахшид. дилҳо барои додани нури дониши ҷалоли Худо дар рӯи Исои Масех (ганҷ). Ҳамин тавр, мо бояд ин ганҷҳоро (ки нури маърифати ҷалоли Худо мебошанд) дар осмон (на дар замин), то ки фазилати қудрати Худо дар дохили мо зоҳир шавад, дил, Малакути Худо, ки дар он ганҷи шумо ҷамъ карда шудааст.

- Ба калисои Эфсӯс, **Худоё** мехоҳад, ки ба онҳо дили дигар диҳад, то ин ганҷро гузоранд.

---

<sup>46</sup>Видеои 34. «Мувофиқи Рӯҳ ва зери файз».

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/34-according-to-the-spirit-under-grace-the-rhema-for-gods-chosen-witnesses/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/34-according-to-the-spirit-under-grace-the-rhema-for-gods-chosen-witnesses/).

<sup>47</sup>Дар ҳамон ҷо.

<sup>48</sup>Видеои 44. "Пешгӯии Навиштаҳо (2 Петрус 1) 2/2." [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/44-the-logos-the-rhema-in-the-last-days-2-peter-3-the-prophecy-of-the-scripture-2-peter-1-3/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/44-the-logos-the-rhema-in-the-last-days-2-peter-3-the-prophecy-of-the-scripture-2-peter-1-3/).

<sup>49</sup>Видеои 30. «Мӯсоидат». [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/30-the-communion/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/30-the-communion/).

<sup>50</sup>Видео 13. «Калима (логос ва рема). [www.therhemaofthelord.com/logos-rhema/13-the-gift-of-the-holy-spirit/](http://www.therhemaofthelord.com/logos-rhema/13-the-gift-of-the-holy-spirit/).

<sup>51</sup>Видеои 43. «(Бо роҳбарии Рӯҳ) Писарони Худо». [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/43-spirit-led-the-sons-of-god/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/43-spirit-led-the-sons-of-god/).

Бо доштани ин ганҷ дар зарфҳои гилин, дилхояшон тасалли хоҳад ёфт ва дар муҳаббат бо ҳам мепайвандад.

ба тамоми сарвати пурраи фаҳмиш барои эътирофи сирри Худо ва

Падар ва Масеҳ, ки дар онҳо тамоми ганҷҳои ҳикмат ва дониш ниҳонанд (Қўлассиён 2:2-3).

— Аввалин асарҳо

**Ваҳй 2:5** Пас, ба ёд овар, ки аз кучо афтодаӣ ва тавба кун ва корҳои аввалинро ба ҷо овар; вагарна ба зудӣ назди ту хоҳам омад ва чароғдонатро аз ҷои худ дур хоҳам кард, магар тавба накуни.

**Ваҳй 2:6** Аммо ту ин аст, ки аз аъмол нафрат медорӣ. <sup>G2041</sup> аз николачиён, ки ман низ аз он нафрат дорам.

☞ **Ваҳй 2:5** Пас аз кучо буданатро ба ёд овар **афтода** ва тавба кунед ва амал кунед **асарҳои аввалин**; вагарна ба зудӣ назди ту меоям ва шамъдонатро аз ҷои ӯ дур хоҳам кард, ҷуз ту **тавба кун**.

**Ваҳй 2:6** Аммо ту ин аст, ки аз аъмол нафрат медорӣ. <sup>G2041</sup> аз николачиён, ки ман ҳам нафрат дорам.

• **Вкулоҳ аста **асарҳои аввалин**?**

- Мо корҳои Худоро тавассути имон овардан ба Писари Одам ва дар Писари Худое ки Худо фиристодааст, бимонем ва нони ҳақиқиро, ки Падар ба мо ато кардааст, мехӯрем.<sup>52</sup>

• **Чӣ тавр шумо медонед, ки дар кучо доред **афтода**?**

- **Худованд Исои Масеҳ** аз тухм (сперма) сохта шудааст <sup>G4690</sup> ба ҳасби ҷисм, ба шарте ки логос дар шумо мурд ва бо Исои Масеҳ эҳёе нашавад ва наслро (сперма) қабул накунад. <sup>G4690</sup> Ӯ Ремаи Исои Масеҳи Худованд, шумо кӯр ҳастед ва дурро дида наметавонед, зеро фаромӯш кардаед, ки аз гуноҳҳои кӯҳнаи худ пок шудаед. Агар шумо бародар бошед, бояд ин корро кунед (**2Пе 1:3-2Пт 1:7**) то ки шумо ҳеҷ гоҳ ноком нашавед.<sup>53</sup>

• **Он чи маъно дорад **тавба кун**?**

ТШланг, ки таъмиди Яҳёро гирифтааст, бо таъмиди тавба таъмид мегирад, яъне онҳо дар бораи Рӯҳулқудс нашундаанд. Ҳамин тавр, тавба ва таъмид ба номи Исои Масеҳ маънои бахшида шудани гуноҳҳои шуморо доништан (фаромӯш накардан) дорад. Бо ин роҳ шумо атои Рӯҳи Муқаддасро хоҳед гирифт.<sup>54</sup>

Пас тавба маънои онро дорад, ки шумо дар Исои Масеҳ кӣ ҳастед ва дар Рӯҳулқудс боқӣ монда, дар дастархони Худованд хӯрда, медонед, ки ҳамаи мо дар як бадан шарикӣ як нон ҳастем. **Масеҳ**.<sup>55</sup>

† Ҳамин тавр, эҳсон ва марҳамати Худованд тамоми айёми ҳаёти мо дар Малакути Осмон моро таъқиб хоҳад кард, ва мо дар хонаи Худованд барои муддати тӯлонӣ сокин хоҳем буд ва косаи аз рема равоншударо бинӯшем, ки мо дар рӯзи охир эҳёе мешавем, то ба Малакути Худо дохил шавем.<sup>56</sup>

† Чун калисо (онҳое, ки рема ва логоти Худоро ҳомила кардаанд) ба Масеҳ итоат мекунанд, шамъдонатон (ё шумо, ки яке аз ҳафт калисо ҳастед) аз дасти рости Писари

<sup>52</sup>Видео 25. «Гуфтори саҳт The logos ) & Аъмоли Худо 2/2.

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/25-a-hard-saying-the-logos-the-works-of-god/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/25-a-hard-saying-the-logos-the-works-of-god/).

<sup>53</sup>Ба «[Расми 2-а]» Ӯ Видеои 30 муроҷиат кунед. «Муошират». [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/30-the-communion/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/30-the-communion/).

<sup>54</sup>Видеои 12. «1 . Фисҳ | 2018-03-22 . Нони фатир». [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/12/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/12/).

<sup>55</sup>Ба «[Расми 2-а]» Ӯ Видеои 30 муроҷиат кунед. «Муошират». [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/30-the-communion/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/30-the-communion/).


<sup>56</sup>Видеои 27. «(Ҷисми, ҷон ва рӯҳ) Забур 23.»

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/27-the-field-of-blood-a-possession-you-are-bought-with-a-price-an-honour/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/27-the-field-of-blood-a-possession-you-are-bought-with-a-price-an-honour/).

Одам дур карда мешавад. If шумо тавба карданро рад кунед (ё агар шумо аз Рӯҳулқудс пур нашавед ва аз ин рӯ бесамар бошед).

→ Аммо **Писари Худо** калисиои Эфсӯсро таъриф мекунад, ки онҳо аз корҳои николайиён нафрат доранд.





<sup>57</sup>Видеои 30. «Муошират». [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/30-the-communion/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/30-the-communion/).



- Дарахти ҳаёт: Дар миёни биҳишти Худо барои ғолибон

**Ваҳй 2:7** Ҳар кӣ гӯш дорад, бишнавад, ки Рӯҳ ба калисоҳо чӣ мегӯяд;  
Ба ҳар кӣ ғолиб ояд, аз дарахти ҳаёт, ки дар миёни биҳишти Худо, хоҳам хӯрд.

- ☞ **Ваҳй 2:7** Ҳар кӣ гӯш дорад, бишнавад, ки Рӯҳ ба калисоҳо чӣ мегӯяд;  
Ба ҳар кӣ ғолиб ояд, барои хӯрдани он хоҳам дод **дарахти ҳаёт**,  
ки дар байни он аст **биҳишти Худо**.

Хӯрдани он барои ғолибон чӣ маъно дорад **дарахти ҳаёт** ки дар байни **биҳишти Худо**?

- Воқеае, ки дар он **Исо (Худованд)** пойҳои Петрусро шуста, либоси Ҷоро гирифт (**Йоһн 13:12**) дар назар дорад **Исо** муҷаҳҳаз гардидааст **аз онҳо Худо одамон** бадӣ ғолиб шудан (**1 Юҳанно 2:14, Матто 16:18**) бо либоси Петрус (шогирди Ҷ) дар либоси сафеди пок (бо ҳузури Ҷ). **логотипи Худо (Юҳанно 13:12)**. **Исо** ба Петрус гуфт, ки пойҳои дигаронро бишӯяд (логоти Худоро паҳн кунад) то ки номҳои меҳнаткшон дар Хушбар (Исроил) дар **китоби ҳаёт (Phl4:3)**, ва онҳо дар замини муқаддас пеш аз он хоҳанд истод **Худоё**.<sup>58</sup>

- Яке аз ду дӯзде, ки дар паҳлӯи Исо маслӯб шуда буданд, ба Ҷ гуфт (аз нав шарҳ дода шудааст **Луқо 23:42**)<sup>59</sup>,  
"**Худовандо**, Ман боварӣ дорам, ки шумо ҳастед **Исои Масех, Писари Худо**,  
ва шумо ба сӯи худ боло хоҳед рафт **Падар** ва ман **Падар**, ва ба шумо **Худоё** ва ман **Худоё**.  
Пас, ҳангоме ки ба он дохил мешавед, имони маро ба ёд оваред **салтанати шумо**."»

→ Исо дар ҷавоб гуфт: «Ба ростӣ ба ту мегӯям: **Имрузту бо ман дар биҳишт боши**.»

- Каймеваи тухми шарир аз шумо бурида шуд, шумо қони худро бурдед ва ба кӯҳи Сион ва ба шаҳри Худои Ҷай биёед, **Ерусалими осмонӣ**.<sup>60</sup> Пас шумо хоҳед дастрасӣ доранд **дарахти ҳаёт** дар **боғи Адан** ки дар байни **биҳишти Худо**, ки дар он одами аввалин Одам, ки офарида шудааст **қони зинда** аз қониби **Худованд Худо**, дар ибтидо гузошта шуда буд (**Ҳастӣ 2:8, 1Қр 15:45**).<sup>61</sup>  
(Шарҳ: **Боғи Адан (Ҳастӣ 3:24)** дорад **дарахти ҳаёт**, ки дар байни **биҳишти Худо**.)

- Нхонед **Ваҳй 22:1-2**,<sup>62</sup>  
«Ҷ ба ман дарёи поки азро нишон дод **оби ҳаёт**, равшан чун булӯр, идома аз тахти аз **Худоё** ва аз **Барра**. Дар миёни кӯчаи он (шаҳри муқаддас) ва дар ду тарафи дарё **ба дарахти ҳаёт**, ки 12 мева дод, ҳар як дарахт ҳар моҳ мева медиҳад. Барғҳои дарахт буданд ки ба хонагии халқо хизмат кунанд.»

→ **Дарахти ҳаёт** ки дар байни **боғ** аз биҳишти **Худоё**, дар ду тарафи он аст дарё дар байни кӯчаи **шаҳри муқаддас**, дар **кӯчодарёи показоби ҳаёт** давом мекунад берун аз тахти **Худоё** ва аз **Барра**.<sup>63</sup>

- † Агар шуморо Рӯҳулқудс роҳнамоӣ кунанд, шумо метавонед бишнавед, ки Рӯҳ ба калисои Эфсӯс чӣ мегӯяд (**Ваҳй 2:1-7**) зеро ки Рӯҳи Падар ё Рӯҳулқудс дар шумо сухан меронад (**Матто 10:20, март 13:11**).

<sup>58</sup>Видеои 11. «(Либоси Исо) Пеш аз «Иди Фисҳ».

[www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/11-jesus-garment-before-the-feast-of-the-pasover/](http://www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/11-jesus-garment-before-the-feast-of-the-pasover/).

<sup>59</sup>Видеои 38, "Ду дӯзде, ки дар назди Исо маслӯб шудаанд".

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/38-the-crucifixion-of-jesus-the-two-thieves-crucified-next-to-jesus/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/38-the-crucifixion-of-jesus-the-two-thieves-crucified-next-to-jesus/).

<sup>60</sup>Видео 20. "(Гилоф, шамшер ва шамшери дудам)".

[www.therhemaofthelord.com/sword/20-a-sharp-sheath-sword-two-edged-sword-2/](http://www.therhemaofthelord.com/sword/20-a-sharp-sheath-sword-two-edged-sword-2/).

<sup>61</sup>Ба "[3] 70 ҳафтаи Дониёл" муроҷиат кунед.

<sup>62</sup>Аз нав тафсир шудааст **Ваҳй 22:1-2**.

<sup>63</sup>**Ҳастӣ 2:9**, & ишора ба "**Ваҳй 22:14**) **Дарахти ҳаёт**."»

**Ваҳй 2:8** Ва ба фариштаи калисои Смирна бинавис; Инро аввалин ва охирин, ки мурда ва зинда аст, мегӯянд;

☞ **Ваҳй 2:8** Ва ба фариштаи калисои Смирна бинавис;  
Инро аввалин ва охирин, ки мурда ва зинда аст, мегӯянд;

- **Вхо аввалин ва охирин аст, мурда буд ва зинда аст?**  
-Худованд Исои Масех(Писари Худо).<sup>64</sup>

**Ваҳй 2:9** Медонам кори туро, <sup>G2041</sup>ва мусибат, <sup>G2347</sup>ва камбизоатӣ, <sup>G4432</sup>(аммо ту сарватдор ҳастӣ) ва медонамқуфри онҳо, ки мегӯянд, яҳудӣ ҳастанд, вале на, балки ибодатхонаи шайтон мебошанд. <sup>G4567</sup>

☞ **Ваҳй 2:9** Иаъмол ва мусибати худро бидонед, ва **камбизоатӣ, (аммо шумо сарватдоред)** ва ИКуфри касонеро бидонед, ки худро яҳудӣ мегӯянд, вале ҳастанд **синагогаи Шайтон**.

- **Кист Шайтон?**  
-Шайтон Иблис, мори кӯҳна, аждаҳои бузург аст (ниг [Ваҳй 12:9](#) барои тафсилоти бештар).
- **Вкулоҳ қуфри яҳудиён буд, ки дар асл ҳастанд **синагогаи Шайтон**?**  
- Вақте ки ду ҳавворӣ (Павлус ва Барнаббо) дар қуништҳои яҳудиён бо онҳо сухан мегуфтанд, шумораи зиёди яҳудиён ва юниён имон оварданд. **хатнашуда аз дил дар рӯҳ, ва ҳама шуданд яҳуди рӯҳонӣ**. Аммо яҳудиёни беимон қавми ғайрияҳудиёно барангехта, ақли онҳоро бар зидди бародарон таҳрик доданд (Бародарон онҳое ҳастанд, ки як аҷдоди табиӣ муштарақ доранд, бинобар ин бародарон дар ин замина ба юниён ғайрияҳудӣ, ки ба юниён мӯъмин муқобилат мекарданд, ишора мекунад). Аммо ҳаввориён далерона дар Худованд сухан мегуфтанд, то ки ба воситаи аломот ва мӯъҷизоте, ки бо дастони онҳо ба амал меоварданд, дар бораи лого шаҳодат диҳанд. Он гоҳ мардуми шаҳр ба тарафдорони яҳудиён ва ба ҳаввориён тақсим шуданд. Он гоҳ ҳам халқи ғайрияҳудиён ва ҳам яҳудиён бо ҳокимони худ ҳамла карданд, то ду расулро сангсор кунанд.<sup>65</sup>

Мардуми ғайрияҳудӣ, ки ба логотипи Худо имон овардаанд, ремаи Худоро қабул карданд **Аъмол 13:42**.<sup>66</sup> Вақте ки яҳудиён диданд, ки тамоми шаҳр барои шунидани сухани Павлус дар бораи тимсоли Худо омадаанд, аз ҳасад пур шуда, бар зидди ӯ сухан ронда, қуфр мегуфтанд. Ҳар рӯзи шанбе Павлус яҳудиён ва юниёно дар қуништ барангехт. Аммо вақте ки ӯ ба яҳудиён шаҳодат дод, ки Исо Масех аст, онҳо муқобилият нишон доданд ва қуфр гуфтанд, бинобар ин Павлус ҷомаи худро ҷунбонд. <sup>G2440</sup> ва гуфт: «Хуни шумо ба гардани шумост; Ман пок ҳастам: аз ин ба баъд назди халқҳои ғайрияҳудиён хоҳам рафт».<sup>67</sup>

Азбаски яҳудиён бар зидди тимсоли Худо сухан мегуфтанд ва қуфр мегуфтанд, Павлус ва Барнаббо диданд, ки яҳудиён худро ба ҳаёти ҷовидонӣ нолиқ мешуморанд ва гуфтанд: «Лозим буд, ки логотипи Худо аввал ба шумо гуфта мешуд». Ин ба онҳо далели кофӣ медиҳад, ки ба халқҳои ғайрияҳудиён муроҷиат кунанд, ки пешгӯии Мусоро иҷро мекунад: «Ман шуморо ба воситаи ононе ки қавм нестанд, ба ҳасад мебарам, ва ба воситаи халқи аблаҳ шуморо ба хашм хоҳам овард». **ба Рум 10:19**.» **Логотипҳои Худо** бори аввал ба яҳудиён гуфта шуда буд, вале халқҳои ғайрияҳудиён буданд, ки ҷалол дода, ба логотипи Худованд имон оварданд ва рема гирифтанд, ки ҳасади яҳудиёно ба вучуд оварданд. Яҳудиён якдилона бар зидди Павлус дар назди курсии доварӣ шӯриш бардоштанд ва даъво мекарданд, ки ӯ одамро бар хилофи шариат ибодат кардани Худо водор мекунад. Аммо ноиби

<sup>64</sup>Муроҷиат кунед **ба Рум 1:3, Ваҳй 1:13-18**, & video 16, "Гурихҳо (Асрори Масех)." [www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/](http://www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/).

<sup>65</sup>Дар ҳамон ҷо.

<sup>66</sup>Дар бораи мавъизаи рема Павлус дар **Аъмол 13:42**, ба видеои 15, «Инчили логотипи Худо» муроҷиат кунед. [www.therhemaofthelord.com/the-gospel/15/](http://www.therhemaofthelord.com/the-gospel/15/).

<sup>67</sup>Ба «[Паёми ниҳой] Сирри Масех (Гурияно, тамоми халқҳо)» ё видео 16. «Ғайрияҳо, тамоми халқҳо 6/10». [www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/](http://www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/).

Ахоия (Галлио) онҳоро аз курсии доварӣ пеш кард, зеро саволхояшон дар бораи логотип, ном ва қонуни онҳо буд. Он гоҳ тамоми юниён (миллати ғайрияхудиён) сардори куништро (Сустен, шарик Павлус) дар назди курсии доварӣ заданд. Дар куништ Павлус дар бораи Малакути Худо мубоҳиса мекард ва онҳоро бовар мекунонд, аммо вақте ки одамони беимон дар пеши мардум дар бораи ин роҳ бадгӯӣ мекарданд, бо шогирдонаш рафт ва ӯ ҳар рӯз дар мактаби Тиранус баҳс мекард. Пас аз ду сол, яҳудиён ва юниёни Осиё логотипи Исои Худовандро шуниданд ва Худо ба воситаи дастони Павлус қувваи махсусе ба кор бурд, то онҳоро шифо диҳад ва бемориҳо ва рӯҳҳои бад онҳоро тарк карданд.

Рӯҳи нопок қудрати исми Исои Худовандро, ки Павлус гуфта буд, медонист, аммо вақте ки яҳудиёни овора, ки зӯрварон буданд ва ҳафт писари саркоҳини яҳудӣ васваса доданд, инро намедонист, аз ин рӯ он мард бо рӯҳи нопок ба сӯи он ҷаҳид. бар онҳо ҳукмронӣ карда, бар онҳо ғолиб омада, онҳоро маҷбур сохт, ки бараҳна ва захмӣ аз хона гурехт. Ҳамаи яҳудиён ва юниёни Эфсӯс, вақте ки ин ба онҳо маълум шуд, метарсиданд, ва исми Исои Худованд ҷалол ёфт, ва тимсоли Худо қавитар шуда, ғолиб омад.

Павлус пирони калисоро ҷеғ зада, ба онҳо гуфт, ки ӯ ба Худованд хизмат мекард, дар ҳоле ки яҳудиён бар зидди ӯ қасд доштанд ва дар пеши назари мардум пиронро хона ба хона таълим дода, ба яҳудиён ва юниён шаҳодат меод, тавба ба Худо ва имон ба Худованди мо Исои Масеҳ. Ҳарчанд Рӯҳулқудс ба Павлус шаҳодат дод, ки ӯро дар Ерусалим занҷирҳо ва мусибатҳо интизоранд, ӯ ҷони худро барои худ азиз намедонист, то ки роҳи худ ва хизматеро, ки аз Худованд Исои Масеҳ барои шаҳодат додан ба Инҷили Худо гирифта буд, ба анҷом расонад. Ҷаҳи Худо ва мавъизаи ӯ дар бораи Малакути Худо.<sup>68</sup>

#### 🔊 Вқулоҳ маънои буданро дорад **камбагал вале бой**?

- Худованд Исои Масеҳ аъмол, мусибат ва камбизоатии шуморо медонад, аммо шумо дар асл сарватдор ҳастед, зеро ифшои сирре, ки аз ибтидои ҷаҳон пинҳон буд, ҳоло ба муқаддасони муқаддаси Худо ба воситаи итоаткории имон зоҳир мегардад. мавъизаи зӯҳри Исои Масеҳ ([ба Рӯм 16:26](#)). Ва сарвати ниҳони ҷалолӣ асрор дар халқҳои ғайрияхудиён (хатна ва номаҳтунӣ дар ҷисм) ҳастанд". **Масеҳ** дар ту, умеди ҷалолӣ» ([Кол 1:27](#)).<sup>69</sup>

Писари Одам тухми нек кошт (писарони Малакут, [Матто 13:38](#)) дар майдони худ (ҷаҳон). Ба ҳамин монанд, Малакути Осмон писарони подшоҳӣ доранд, ки дар ҷаҳон логотипи Худоро доранд. Ва ҳангоме ки онҳо (фарзандони подшоҳӣ) хобиданд (ё бедор набуданд, [1. 5:10](#)), душман дар ҷаҳон омад ва дар миёни гандум хасра кошт (логоти Худо)<sup>70</sup>

- Коранда: Писари Одам (Касе ки тухми нек мекорад, Писари Одам аст, [Матто 13:37](#)).

Писари Одам тухмро (логоти Худоро) барои писарони Малакут ба замин (малъун) мепартояд. Ва ҳангоме ки писарони салтанат шабу рӯз хобиданд ва бархостанд (яъне онҳо аз нав аз замин ба ҷисмҳои осмонӣ таваллуд шуданд), логоти Худо бархоста ва беҳабар ба воя мерасид. Замин меваи (аз логоти Худоро) аз худ (ки хуб аст) медиҳад, то логосро ба рема табдил диҳад: теғ → гӯш → гандуми пурра дар хӯша. Он гоҳ Писари Одам досро меандозад, зеро ки дарав (фарзандони Малакути Осмон) фаро расидааст (ба тавре ки писарони Осмон, ки гирифтори рема ба Малакути Худо дохил мешаванд).<sup>71</sup>

Малакути Осмон монанди ганҷест, ки дар саҳро ниҳон аст (ё дунё ([Матто 13:44](#)), ки меваи тухми нек (рема), ки дар ибтидо дар саҳро (логоти Худо) аз ҷониби Писари Одам кошта шудааст ([Матто 13:24](#)). Танҳо мӯъминони итоаткор ганҷи гаронбаҳои Малакути Осмонро (рема) мебинанд ва меҷӯянд, ки меваи логоти Худост, ки дар киштзори ӯ парвариш карда шудааст (мурда ва эҳё ё дубора таваллуд шудааст). Вақте ки тоҷир (мӯъмини итоаткор, зеро дар ҷустуҷӯи ин ганҷи гаронбаҳо (ё марворидҳои хуб), ки рема аст) марвориди гаронбаҳо (рема) пайдо мекунад, аз шодӣ меравад ва ҳар он чи дорад,

<sup>68</sup>Видео 16. Халқҳо, тамоми халқҳо (Худованд, Исои Худованд ва Исои Масеҳи Худованд) 7/10." [www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/](http://www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/).

<sup>69</sup>Дар ҳамон ҷо.

<sup>70</sup>Видеои 26. «Фисҳи Худованд» [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/26-the-lords-pasover-the-new-tetament/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/26-the-lords-pasover-the-new-tetament/).

<sup>71</sup>Видео 13. «Калима (логос ва rhēma)» [www.therhemaofthelord.com/logos-rhema/13-the-gift-of-the-holy-spirit/](http://www.therhemaofthelord.com/logos-rhema/13-the-gift-of-the-holy-spirit/).

мефурӯшад (ки логотипи Худо дар Малакути Осмон) ва он киштзорро (ки рема аст) мехарад [Матто 13:44](#) дар Малакути Худо) ва (тамоми логоти Худоро) ба мискинон медиҳад.

Он гоҳ мӯъмини итоаткор ба назди Исо меояд ва Ӯро пайравӣ мекунад ([Матто 19:21](#)) барои захира кардани сарвати худ <sup>G2344</sup>(рема) дар осмон. Бо ин кор чавон ба камол мерасад. Бинобар ин, агар шумо хоҳед **комил**, биравед ва марворидҳои гаронбаҳои гаронбаҳоро барои шодмонӣ ёбед ва тамоми логотипи худро бифурӯшед ва ба мискинон бидиҳед ва ба Исо пайравӣ кунед, то ки дар осмон рема чамъ кунед, то ба Малакути Худо дохил шавед.

- **То одами комил ба камол расед**

[Эфсӯсиён 4:12](#) Барои **такмил додан** аз муқаддасон, <sup>G40</sup>барои **корвазорат**, барои тарбия **ҷисми Масех**:

[Эфсӯсиён 4:13](#) То даме ки ҳамаи мо дар ягонагии имон ва дониш биём **Писари Худо**, ба **одами комил**,

ба андозаи камолоти пурра **Масех**:

[Эфсӯсиён 4:14](#) Ки аз ин пас мо дигар кӯдакон набошем, ба он сӯ партоб, ва бо ҳар боди таълимот ҳаракат мекард,

бо чуръати одамон ва макри маккорона, ки ба воситаи он онҳо барои фиреб камин мезананд;

[Эфсӯсиён 4:15](#) Вале дар ишқ гапи ҳақ, май **бештар қад кашидан** ба вай дар ҳама чиз, ки он сарвар аст, хатто **Масех**:

→ **Дар ишқ сухани рост гӯй**, ва дар ҳама донишҳои хуб ба воя мерасанд **Писари Худо**, ба андозае аз дараҷаи пуррагии **Масех**, ва шудан **одами комил**.

- Шумо 10 рӯз мусибат хоҳед дошт - Ибронӣ, Исроил ва яҳудиён Абром ибрий буд ([Ҳастӣ 14:13](#)) ва Худо (**'Лохим**) бо Абром аҳд баст, ки ӯ хоҳад буд падари бисёр халқҳо буд ва ӯро Иброҳим номид.

[Матто 22:32](#) Ман Худои Иброҳим ва Худои Исҳоқ ва Худои Яъқуб ҳастам? Худо на Худои мурдагон, балки Худои зиндагон аст.

- **Худоё** аҳди Худо танҳо ба воситаи насли Иброҳим дар Исҳоқ, ки аз Исроил аст, риоят кардааст.

[ба Рум 9:6](#) На ҳамчун калима (логотип) <sup>G3056</sup> аз **Худоё** таъсире набахшид.

Зеро ки на ҳама Исроил, ки аз Исроил ҳастанд;

[ба Рум 9:7](#) Ва азбаски онҳо насли Иброҳим мебошанд, ҳама фарзандон нестанд. <sup>G5043</sup>

балки: «Насли ту дар Исҳоқ хонда хоҳад шуд».

- Писари Исҳоқ Яъқуб 12 писар дошт, ки 12 сибти Исроил мебошанд. Ҳарчанд Мӯсо ва Исо ҳастанд Ҳарду аз 12 сибти Исроил буданд ва падарони якхелаанд (Иброҳим, Исҳоқ, ва Яъқуб) аз қабилаҳои гуногунанд; Мӯсо аз ибронии сибти Левӣ ва **Исо** аз сибти Яҳудо.<sup>72</sup>

— Ин **Исо**, ки ном дорад **Масех** ([Мат 1:16](#)), **Худованд** ([Амал 2:36](#)) яҳудиёне буд, ки аз Яҳудо, аммо Ӯро тамоми хонадони Исроил маслуб карданд ([Амал 2:36](#)).

[Ибр 7:14](#) Зеро маълум аст, ки **Худованди мо аз Яҳудо ба вучуд омадааст**;  
аз он қабила Мӯсо дар бораи коҳинон чизе нагуфтааст.

[15 март 2](#) Пилотус аз Исо пурсид: «Оё Ту Подшоҳи Яҳудиён ҳастӣ?»

Ӯ дар ҷавоби вай гуфт: «Ту мегӯӣ».

- Яҳудиён (ботинӣ ва берунӣ): Яҳудиён табиатан гунаҳкори халқҳои ғайрияҳудӣ нестанд, зеро онҳо

---

<sup>72</sup>Ба "[Расми 2-б] Наслҳо аз Одам то Исо", "[Расми 2-в] Исроил ва банӣ-Исроил" ва "[Расми 2-д] **Худованд Худои шумо мешавад.**»

писарони Исроил ҳастанд, ки ба ҳасби ҷисм хатна шудаанд. Аммо касе, ки дилаш дарун аст яҳудӣ, ки подшоҳаш аст, дар рӯҳ махтун шудааст [Худованд](#) ([Юҳанно 12:15](#)) аз осмон ва замин (замин, [Аъмол 17:24](#)).<sup>73</sup>

*[ба Рум 2:28](#) Зеро ки вай яҳудӣ нест, ки зоҳиран як аст; ин хатна низ нест, ки зоҳиран дар ҷисм аст:*

*[ба Рум 2:29](#) Аммо вай яҳудӣ аст, ки дар ботин як аст; ва хатна аз дилҳост, **дар руҳ**, на дар мактуб; ки ситоиши онҳо на аз они одамон, балки Худост.)*

-Аммо барои он ки яҳудиён логотипи Худоро рад карданд ва худро ба ҳаёти ҷовидонӣ нолиқ донистанд

([Аъмол 13:46](#)), нури наҷот ба халқҳо ва ҳамин тавр ба ақсои замин табдил ёфт ([Аъмол 13:46-47](#)).

Кӯрӣ қисман бо Исроил рӯй дод (кӯрӣ ба яҳудиён дахл дорад, ки логотипи Худоро рад карданд) то даме ки пуррагии халқҳо фаро расад, давом хоҳад кард, ки он дар рӯзи Худованди мо Исои Масеҳ рӯй хоҳад дод Масеҳ ([1Қр 1:8](#)).<sup>74</sup>

*[ба Рум 11:25](#) Зеро, эй бародарон, намехоҳам, ки шумо аз ин асрор беҳабар бошед, Мабодо дар ғурури худ хирадманд нашавед; ки қисман нобиноӣ бо Исроил рӯй додааст, то даме ки пуррагии ғайрияҳудиён фаро расад.*

*[ба Рум 11:26](#) Ва ҳамин тавр тамоми Исроил наҷот хоҳад ёфт: чунон ки навишта шудааст: Аз Сион Наҷотдиҳанда берун хоҳад омад, ва осӣро аз Яъқуб дур хоҳад кард;*

---

<sup>73</sup>Ба "[Ваҳй 11:3-4](#)) Ду (2) шоҳид.»

<sup>74</sup>Ба "[3] 70 ҳафтаи Дониёл" ва "[Ваҳй 19:15-16](#)) Ҳармициддон (Ҷазаби Худои Қодири Мутлақ)»

The book of the generations from Adam to Jesus

- ✓ The first line of the Bible (the book of Genesis) records **God** (אֱלֹהִים, 'elohim)<sup>H121</sup> as the **creator** (יָצָר, bara')<sup>H1254</sup> of the heaven and the earth (Gen 1.1).
- ✓ **The LORD God** is then mentioned in the second chapter of Genesis as **the maker** (עָשָׂה, 'asah')<sup>H6213</sup> of the earth and the heavens (Gen 2.4).

The generations from Adam to Abraham (Genesis 5)

- **Adam** → Seth → Enos → Cainan → Mahaleel → Jared → Enoch → Methuselah → Lamech → Noah → Shem → Arphaxad → Salah → Eber → Peleg → Reu → Serug → Nahor → Terah → **Abraham**
- As per Genesis' narrative, Jewish identity is passed down through biological descent as Jews are those descended from Abraham, Isaac, and Jacob.
- Then, beginning with Enos (which means man),<sup>H5613</sup> Gen 4:26 records that men began to call on the name of **the LORD** (יהוה, Yehovah, Yahweh)<sup>H13068</sup>.

The generations of Adam to Moses (Genesis 5)

- **Adam** → Seth → Enos → Cainan → Mahaleel → Jared → Enoch → Methuselah → Lamech → Noah → Shem → Arphaxad → Salah → Eber → Peleg → Reu → Serug → Nahor → Terah → **Abraham** → **Isaac** → **Jacob** → **Levi** → **Moses**
- But the absence of genealogies from the time of Moses indicates that the men of Yahweh are identified according to the seed of **Isaac**, who are **the children**<sup>H5043</sup> of **promise**<sup>H8161</sup> who are of **Israel**,<sup>H3478</sup> and who are counted as **the children**<sup>H5043</sup> of **God**<sup>H8161</sup> (Rom 9:7-8) by the word (logos)<sup>H3005</sup> of **promise** (Rom 9:9).

One nation of Israel - The 12 sons of Jacob / The 12 Tribes of Israel


Reuben → Simeon → **Levi** → **Judah** → Dan → Naphtali → Gad → Asher → Issachar → Zebulun → **Joseph** → Benjamin.

Moses and Jesus are both descended from the 12 tribes of **Israel**, but from different tribes. However, they share the same forefathers: Abraham, Isaac, and **Jacob**.  
**Moses** - from a Hebrew of the tribe of **Levi**  
**Jesus** - from the tribe of **Judah**.

The generation of Jesus Christ (The son of David, The son of Abraham, Matthew 1)

**Abraham** → **Isaac** → **Jacob** → **Judas** → Phares → Esrom → Aram → Aminadab → Naason → Boaz → Obed → Jesse → **David**  
**David** → Solomon → Roboam → Abia → Asa → Josaphat → Joram → Ozias → Joatham → Achaz → Manasses → Amon → Josias → **Jechonias**  
**Jechonias** → Salathiel → Zorobabel → Abiud → Eliakim → Azor → Sadoc → Achim → Eliud → Eleazar → Matthan → Jacob → **Joseph** → **Jesus**

- (14 generations) From Abraham to David
- (14 generations) From David until the carrying away into Babylon
- (14 generations) From the carrying away into Babylon unto Jesus



<sup>75</sup>Видеои 6. «Китоби наслҳо аз Одам то Исо».





**The LORD (becomes your) God**

**The LORD (אֱלֹהֵינוּ, יְיָ הוֹיָא) becomes → God (אֱלֹהֵינוּ, יְיָ הוֹיָא) (for the people of Israel forever)**

**2 Samuel 7**

Behold, I am **the LORD** <sup>H430</sup> **the God** <sup>H430</sup> **of all flesh** <sup>H430</sup> there is there **any thing** <sup>H430</sup> **dābār or rēma** <sup>H1197, G4487</sup> too hard for me? (Jer. 32:27)

**The LORD** <sup>H430</sup> **God** <sup>H430</sup>

- Wherefore **thou art great** <sup>H1451</sup> O **LORD** <sup>H430</sup> **God** <sup>H430</sup> **for there is none like thee** <sup>H430</sup> neither is there **any God** <sup>H430</sup> beside **thee** <sup>H430</sup> according to all that we have heard <sup>H5835</sup> with our ears. (2Sa. 7:22)
- And now, O **LORD** <sup>H430</sup> **God** <sup>H430</sup> **the word** <sup>H430</sup> **(the rēma)** <sup>H1197</sup> that thou hast spoken concerning **thy servant** <sup>H430</sup> and concerning **his house** <sup>H430</sup> **establish it for ever** <sup>H430</sup> and **do as thou hast said** <sup>H430</sup> (2Sa. 7:25)
- The ark of God** <sup>H430</sup> dwelleth within **curtains** <sup>H430</sup> (2Sa. 7:2)
- The LORD** <sup>H430</sup> have not dwelt in **any house** since the time that He brought up **the children** <sup>H430</sup> **of Israel** <sup>H430</sup> out of **Egypt** <sup>H430</sup> even to this day, but have **walked in a tent** <sup>H430</sup> and in **a tabernacle** <sup>H430</sup> (2Sa. 7:6)
- Will I make** <sup>H430</sup> **David an house** <sup>H430</sup> (2Sa. 7:11)
- Thou shalt sleep with thy fathers, I will set up **thy seed** <sup>H430</sup> after thee, which shall **proceed out of thy bowels** <sup>H430</sup> and I will **establish his kingdom** <sup>H430</sup> (2Sa. 7:12)
- David's seed after his bowels shall **build an house for me** <sup>H430</sup> **(the LORD's name)** and I will **establish the throne of his kingdom for ever** <sup>H430</sup> (2Sa. 7:13)
- I (the LORD) will be his father, and he shall be my son. If he commit iniquity, I will chasten him with the rod of men, and with the stripes of **the children** <sup>H430</sup> **(sons)** <sup>H1191</sup> of men (2Sa. 7:14)
- But my (the LORD) **mercy** shall not depart away from him, as I took it from Saul, whom I put away before thee (2Sa. 7:15)
- And **thine house** and **thy kingdom** shall be **established for ever** <sup>H430</sup> before thee: thy throne shall be established for ever (2Sa. 7:16)

**The LORD** <sup>H430</sup> **of hosts** <sup>H430</sup> (God of Israel, 2Sa. 7:27)

- Now therefore so shalt thou say unto my servant **David**, Thus saith **the LORD** <sup>H430</sup> **of hosts** <sup>H430</sup> I took thee from the sheepcote, from following the sheep, to be **ruler over my people** <sup>H430</sup> over **Israel** <sup>H430</sup> (2Sa. 7:8)
- And I was with thee whithersoever thou wentest, and have cut off all **thine enemies out of thy sight** <sup>H430</sup> and have made thee a **great name** <sup>H430</sup> like unto the name of the great **mead** <sup>H430</sup> that are in the earth. (2Sa. 7:9)
- Moreover I will **appoint a place for my people Israel** <sup>H430</sup> and will **plant them** <sup>H430</sup> that they may dwell in a **place of their own** <sup>H430</sup> and **move no more** <sup>H430</sup> neither shall **the children** <sup>H430</sup> **(sons)** <sup>H1191</sup> of wickedness afflict them any more, as beforetime. (2Sa. 7:10)
- For thou, O **LORD of hosts** <sup>H430</sup> **God** <sup>H430</sup> **of Israel** <sup>H430</sup>, hast **revealed to thy servant** <sup>H430</sup> saying, I will build thee **an house** <sup>H430</sup> therefore hath thy servant found in his heart to pray this prayer unto thee. (2Sa. 7:27)
- Then went **king David** in, and sat before **the LORD** <sup>H430</sup> and he said, Who am I, O **Lord** <sup>H430</sup> **God** <sup>H430</sup> **(YHVH)** <sup>H430</sup> **name of the supreme God amongst the Hebrews** <sup>H430</sup>? and what is **my house** <sup>H430</sup> that thou hast brought me hitherto? (2Sa. 7:18)
- O **Lord** <sup>H430</sup> **God** <sup>H430</sup>, but thou hast **spoken also of thy servant's house for a great while to come** <sup>H430</sup>. And is this the manner of man, <sup>H430</sup> O **Lord** <sup>H430</sup> **God** <sup>H430</sup>? <sup>H430</sup> **What can David** say more unto thee? for thou, **Lord** <sup>H430</sup> **God** <sup>H430</sup> knowest thy servant. (2Sa. 7:20)
- For **thy words** <sup>H430</sup> **sake** <sup>H430</sup> and according to **thine own heart** <sup>H430</sup> **hast thou done all these great things** <sup>H430</sup> to make **thy servant know them** <sup>H430</sup> (2Sa. 7:21)
- And now, O **Lord** <sup>H430</sup> **God** <sup>H430</sup> **thou art that God** <sup>H430</sup> **and thy words** <sup>H430</sup> **be true** <sup>H430</sup> and thou hast **promised** <sup>H430</sup> **this goodness** <sup>H430</sup> **unto thy servant** <sup>H430</sup> **that it may continue for ever before thee** <sup>H430</sup> for thou, O **Lord** <sup>H430</sup> **God** <sup>H430</sup> hast spoken, **it and with thy blessing let the house of thy servant be blessed for ever** <sup>H430</sup> (2Sa. 7:28)

**The Word** <sup>H430</sup> **God** <sup>H430</sup> (rēma, Deu.30:14, Rom.10:8)

Deu. 30:14 But the word (dābār) <sup>H1892</sup> is very nigh unto thee, in thy mouth, and in thy heart, that thou mayest do it.  
Rom. 10:8 But what saith it? The word (rēma) <sup>H430</sup> is nigh thee, even in thy mouth, and in thy heart: that is, the word (rēma) <sup>H430</sup> of faith, which we preach;  
→ The word <sup>H430</sup> of faith in Rom. 10:8 is the rēma, so the word in Deu. 30:14 should have the same reference.

Jer. 36:6 Therefore go thou, and read in the roll, which thou hast written from my mouth, **the words** <sup>H430</sup> **of the LORD** <sup>H430</sup> in the ears of **the people in the LORD's house** <sup>H430</sup> upon the fasting day, and also thou shalt read them in the ears of all Judah that come out of their cities.  
Deu. 28:58 If thou wilt not observe to do **all the words** <sup>H430</sup> **of this law** <sup>H430</sup> that are written in this book, that thou mayest fear this glorious and fearful name, **THE LORD THY GOD** <sup>H430</sup>.  
Jos. 8:24 And afterward he read **all the words** <sup>H430</sup> **of the law** <sup>H430</sup>, the blessings and cursings, according to all that is written in the book of the law.  
Luk. 3:4 As it is written in **the book of the words** <sup>H430</sup> **of Esaias the prophet** <sup>H430</sup>, saying, The voice of one crying in the wilderness, Prepare ye the way of the Lord, make his paths straight.  
Jhn. 15:25 But **this cometh to pass** that **the word** <sup>H430</sup> might be fulfilled that is written in their law. They hated me without a cause.  
→ The words (dābār) <sup>H1892</sup> of the LORD refers to all the words (the rēma) written in the books of the law and the book of the prophet that are to be heard in the ears of the people in the LORD's house, and the LORD becomes their God.

**God** <sup>H430</sup>

- And what **one nation** <sup>H1471</sup> in **the earth** <sup>H776</sup> is like **thy people** <sup>H5821</sup> even like **Israel** <sup>H3478</sup> whom **God** <sup>H430</sup> **went to redeem** <sup>H430</sup> for a people <sup>H5871</sup> to himself, and **to make** <sup>H7760</sup> **him a name** <sup>H5834</sup> and to do <sup>H6213</sup> for you great things <sup>H430</sup> and terrible, <sup>H3372</sup> for thy land (earth), <sup>H776</sup> before <sup>H5848</sup> thy people, <sup>H5821</sup> which thou redeemedst <sup>H6299</sup> to thee from **Egypt** <sup>H4714</sup> from the nations <sup>H1471</sup> and their gods? <sup>H430</sup> (2Sa. 7:23)
- For thou hast confirmed <sup>H5858</sup> **thyself thy people** <sup>H5871</sup> **Israel** <sup>H3478</sup> **to be a people** <sup>H5871</sup> **unto thee for ever** <sup>H430</sup> and **thou** <sup>H430</sup> **art become** <sup>H430</sup> **their God** <sup>H430</sup> (2Sa. 7:24)

<sup>77</sup>Видеои 6. «Худованд Худои шумо мешавад».



## Шумо 10 рӯз мусибат хоҳед дошт (точи ҳаёт)

**Ваҳй 2:10** Аз он чизе, ки ба уқубат мекашӣ, натарс:

инак, шайтон<sup>G1228</sup> Баъзе аз шуморо ба зиндон меандозад, то имтиҳон шавед;  
ва шумо мусибате хоҳед дошт<sup>G2347</sup> даҳ рӯз:  
то дами марг содиқ бош, ва ман ба ту тоҷ хоҳам дод<sup>G4735</sup> аз ҳаёт.

☞ **Ваҳй 2:10** Аз он чизе, ки ба уқубат мекашӣ, натарс:

инак, иблис баъзе аз шуморо ба зиндон андохта хоҳад кард,  
то имтиҳон шавед; ва шумо хоҳед дошт **мусибат**<sup>G2347</sup> барои даҳ **(10) рӯз**:  
то дами марг содиқ бош, ва Ман ба ту хоҳам дод **тоҷ**<sup>G4735</sup> **аз ҳаёт**.

- **10 рӯз мусибат**

- Ғалабагони калисои Смирна аз марги дуюм осеб нахоҳанд гирифт (**Ваҳй 2:11**), маънои онро дорад онҳо дар давоми ҳукмронии 1000-солаи Масеҳ дар замин хоҳанд монд.

- Яъҷуҷ қанги ниҳони Яъҷуҷ ва Маъҷуҷро дар охири 1000 сол ба нақша мегирад, яъне 10 рӯзи мусибат ки калисои Смирна дучор мешавад метавонад бо он қанги ниҳой, ки калисоро талаб мекунад, кор кунад  
аз имони Смирна то марг.<sup>78</sup>

- **Мо чӣ гуна қабул мекунем точи ҳаёт**<sup>79</sup>

- Вақте ки бани-Исроил чудо мешаванд, то ки худро ба Худованд тақдис кунанд, то кори мӯъҷизае кунанд  
барои Худованд муқаддасанд, зеро ки точи муқаддаси Худои онҳо бар сари онҳост. Калом (рема<sup>G4487</sup>)<sup>H1697</sup>, аз ҷониби Худованд, Худои тамоми башар ба таври мӯъҷиза амал мекунад, **Худои ҳақиқии ҳаёт**<sup>H2416</sup> (**Чер10:10**). Ӯ заминро офарид<sup>H776</sup> бо кувваи худ<sup>H3581</sup> (**Чер10:12**), шухрати чавонон бошад кувваи онҳо ва шаъну шарафи пирон сари хира аст, ки **точи шухрат аст**, дар роҳи адолат ёфт.

**Яъқуб 1:12** Хушо касе ки ба озмоиш тоб меорад, зеро ки ҳангоме ки озмуда мешавад, қабул хоҳад кард

**тоҷ** (**στέφανος, Стефанос**)<sup>G4735</sup> **аз ҳаёт**,  
ки **Худованд** ба дӯстдорони Ӯ ваъда додааст.

- Шоул, ки вай низ Павлус номида мешавад (**Аъмол 13:9**), мавъиза кард **Масеҳ** аст **Писари Худо** кай **нуре** (аз **Худо**)

дар атрофи ӯ аз осмон дурахшид (**Амал 9:20**). Ӯ хушбабарро мавъиза мекард, зеро медонист, ки мукофот вучуд дорад

**барои онҳое, ки бо хохиши худ ин корро мекунанд**, ва мукофот барои мавъизаи Инчил аст **башорат** **диҳед**

**Масеҳ бепул**, бино бар ин **қудрати Инчил сӯиистиғода намешавад**. Ва башорате, ки мо мавъиза мекунем,

аз қўҳи Сион дар Ерусалим назди мо оварда мешавад ва шумо барои кори худ аз ҷониби Худо мукофот хоҳед гирифт

Худованд (**Адхонӣ**)<sup>H136</sup> **ХУДО** (**υ᾽ῆὸνᾰ**).<sup>H3069</sup> Барои ба даст овардани одамони бештар тавассути мавъизаи Инчил,

мо бояд ғуломи ҳама, аз ҷумла яҳудиён, тобеони шариат ва бе шариат бошем (бо шумо зери қонун ҳастед **Масеҳ**), ва нотавагон ба хотири Инчил, то ки шаванд

бо онҳо шариканд. Мо бояд мусобиқаи худро бо он гузаронем, ки танҳо як даванда ҷоиза мегирад ва

<sup>78</sup>Ба "(**Ваҳй 19:19**) *Ҳайвони ваҳшӣ, подшоҳони замин ва лашкарҳои онҳо барои чанг бар зидди Худои бузург чамъ шудаанд.*"

<sup>79</sup>Ба "[Расми 2-f]" ё Видеои 31 муроҷиат кунед. "Назарият назди Худо (мӯи сар)."

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/31-a-nazarite-unto-god-the-hair-of-the-head/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/31-a-nazarite-unto-god-the-hair-of-the-head/).

ки барои голиб омадани мусобика кушиш мекунанд, барои ба даст овардани нишондихандаҳо бояд дар хама чиз худдорӣ кунанд тоҷи вайроннашаванда.<sup>G4735</sup> Барои ин, мо бояд ҷисми худро зери назорат нигоҳ дорем ва онро мутеъ кунем, мабодо ки ба дигарон мавъиза карда, мо худамон ғофил мешавем.<sup>80</sup>

† Пеш аз он ки нури Худо аз осмон ба замини Павлус дар Димишқ афтид, Павлус Исоро таъқиб кард ва саркоҳинон ба Павлус ваколат доданд, ки корҳои зиёдеро ба исми Исои Носирӣ, ба мисли ҳабс кардани муқаддасон, таъқиб, ҷазо додан ва куштанро иҷро кунанд. ва онҳоро ба кӯфр водор месозад.<sup>81</sup>

Яҳудиҳои Исқариот яке аз 12 ҳаввориён буд, ки Рӯҳулқудсро аз Худованд қабул кардаанд. Яъне шогирдоне, ки ба онҳо қудрат ва қудрат дода шуда, расулон шудаанд, метавонанд ба Исо низ хиёнат кунанд ва дасти душман (писари шарир), ки ба Исо хиёнат кард, бо Ӯ рӯи дастархон буд. Аммо шумо ҳавворӣ ҳастед, ки дар озмоишҳои Ӯ ҳамроҳи Исо будед; Пас, Исо ба шумо салтанате таъин хоҳад кард, чунон ки Падараш салтанате барои Ӯ таъин кардааст. Ба ҳамин монанд, сарвари ҳаввориён ҳамонест, ки хизмат мекунанд, чунон ки Исо дар байни онҳо хизмат мекунанд ([Луқо 22:24-30](#)).

→ “[Расми 2-а]” фарқияти байни шогирдон ва ҳаввориёнро нишон медиҳад.<sup>82</sup>

- **То марг содик**

- Озмоиши имони шумо бо оташ собит хоҳад шуд, то шумо аз ҷалоли мероси Ӯ дар муқаддасон ҳангоме ки чашмони фаҳми шумо мунаввар гардад, ки дар он шумо пайдо шавед ҳамду сано ва шаъну шараф ва ҷалол дар зуҳури Исои Масеҳ ва наҷоти ҷонҳои худро қабул кунед дар охири имони шумо. Инро ба шумо онҳое ки башорат додаанд, хизмат мекунанд шумо бо Рӯҳулқудс, ки аз осмон нозил шудааст.<sup>83</sup>

- **Тоҷи ҳаёт**<sup>84</sup>

- **Худованд, ҳақиқӣ** **Худои ҳаёт** заминро бо кувваи худ офарид, чаканро бо кувваи худ барпо кард ҳикмат дод ва осмонро бо фаҳмиши Ӯ дароз кард. **Худованд**, **Худои тамоми башар** мекунанд кори аҷоиб дар рӯи замин (замини хушк, пояи ҷисми инсон) тавассути **логотипҳо** аз **Худоё** бо табдил додани он **рема**, ба шарте, ки банӣ-Исроил (хоҳ мард ё зан). **худро ҷудо кунанд** ки бо савганд назрӣ худро муқаддас созанд<sup>H5139</sup> ба **Худованд** барои Ӯ кори аҷиб кунед ([Адад 6:2](#)).

- Агар ба Ӯ итоат кунӣ, соҳиби писаре (Писари Одам), ки ҳаст **логотипи ваъда**, моро роҳнамоӣ мекунанд **наҷот** ([ба Рум 9:9](#)). Шаъну шарафи ҷавонон нерӯи онҳост ва иззати пирон сари хира. Ва сари хира аст **тоҷи шӯҳрат**, ки дар роҳи адолат пайдо мешавад.

- Вақте ки банӣ-Исроил ҷудо мешаванд, то ки худро ба **Худованд** тақдис кунанд, то кори мӯъҷизае кунанд

муқаддасанд **Худованд** тамоми рӯзсзоро ки муқаддас **тоҷ** аз онҳо **Худоё** бар сари онҳост.

→ Ба шумо пас аз шунидани логотипи ростӣ, Инҷили наҷоти шумо эътимод пайдо мекунед. Пас аз бовар кардан ту

бо Рӯҳи Муқаддаси ваъда мӯҳр зада шудаанд ([Эфсӯсиён 1:13](#)).

---

<sup>80</sup>Видеои 24. «Ту Ерусалими муқаддас ҳастӣ) аз кӯҳи Сион дар Ерусалим ба мо овардаӣ (1/3).

[www.therhemaofthelord.com/new-jerusalem/24-the-house-of-god-you-are-the-holy-jerusalem/](http://www.therhemaofthelord.com/new-jerusalem/24-the-house-of-god-you-are-the-holy-jerusalem/).

<sup>81</sup>Видеои 16. «Гарияҳо, тамоми халқҳо (Павлуси расул) 1/10). [www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/](http://www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/).

<sup>82</sup>Ба “[Расми 2-е]” ё Видеои 29 мурочиат кунед. “Фисҳи **Худованд** (Шогирдон ва ҳаввориён).”

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/29-the-lords-pasover-the-disciples-vs-the-apostles-the-hours-is-come/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/29-the-lords-pasover-the-disciples-vs-the-apostles-the-hours-is-come/).

<sup>83</sup>Видеои 43. «(Рӯҳ роҳбарӣ мекард) Писарони **Худо**». [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/43-spirit-led-the-sons-of-god/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/43-spirit-led-the-sons-of-god/).

<sup>84</sup>Ба “[Расми 2-ф]” ё Видеои 31 мурочиат кунед. “Назарият назди **Худо** (мӯи сар).”

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/31-a-nazarite-onto-god-the-hair-of-the-head/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/31-a-nazarite-onto-god-the-hair-of-the-head/).

Яъқуб 1:12Хушо одам<sup>G435</sup>ки ба васвасаҳо тобовар аст:<sup>G3986</sup>  
зеро ҳангоме ки ўро ба додгоҳ мекашанд (тасдиқ мекунад),<sup>G1384</sup>қабул  
мекунад<sup>G4735</sup>**точ** аз ҳаёт,  
ки<sup>G4735</sup>**Худованд** ба дўстдорони Ў ваъда додааст.



### The Lord's prayer

Mat 6:13 And lead us not into **temptation**, <sup>6388</sup> but deliver us from evil.

#### The apostles

**The bread to the apostles**  
Luk 22:19 And he took **bread**, and gave thanks, and **broke it**, and **gave unto them**, saying, **This is my body, which is given for you; this do ye**. Luk 22:20 Likewise also **the cup** after (with) <sup>63328</sup> supper, saying, **This cup is the new testament in my blood**, which is **shed for you**.

→ To the apostles, Jesus says that the bread is His broken body given for "you," and they are to do in remembrance of Him.

**The cup to the apostles**  
Luk 22:20 Likewise also **the cup** after (with) <sup>63328</sup> supper, saying, **This cup is the new testament in his blood**, which is **shed for you**.

→ To the apostles, Jesus says that the cup is **the new testament in his blood**, which is **shed for you**.

Luk 22:21 But, behold, **the hand of him that betrayeth me is with me on the table**. Luk 22:22 And truly **the Son of man** goeth, as it was determined; but woe unto that man by whom he is **betrayed**! Luk 22:23 And they began to enquire among themselves, which of them it was that **should do this thing**. Luk 22:24 And there was also a strife among them, which of them should be **accouned the greatest**. Luk 22:25 And he said unto them, **The kings of the Gentiles exercise lordship over them; and they that exercise authority upon them are called benefactors. ye shall not be so; but he that is greatest among you, let him be as the younger (new) <sup>63501</sup> and he that is chief, as he that doth serve ye shall not be greater; he that sitteth at meat, or he that serveth is not he that sitteth at meat? but I am among you as he that **serveth**.**

Luk 22:28 **Ye are they which have continued with me in my temptations**. Luk 22:29 And **I appoint unto you a kingdom, as my Father hath appointed unto me**. Luk 22:30 that **ye may eat and drink at my table in my kingdom**, and sit on thrones **judging the twelve tribes of Israel**.

→ The hand of the enemy that betrays Jesus is with Him on the table.

→ The apostles continued with Jesus in His temptations, therefore, Jesus appoints a kingdom to the apostles, just as His Father appointed a kingdom to Him.

→ Likewise, the chief among the apostles is the one who serves, just as Jesus is among them to serve.

**Jesus is called to be the Lord following the Passover.**  
Luk 22:31 And **the Lord** said, **Simon, behold, Satan hath desired to have you, that he may sift you as wheat**. Luk 22:32 But I **have prayed for thee**, that **thy faith fail not**, and **when thou art converted**, turn <sup>63558</sup> thy brethren **strengthened**. Luk 22:33 But I have said unto him, **Lord, I am ready to go with thee, both into prison, and to death**. Luk 22:34 And he said, I tell thee, **Peter, the cock shall not crow this day, before that thou shalt thrice deny that thou knowest me**.

→ Following the Passover, Jesus is called to be **the Lord** and He prayed for Peter's **faith** knowing that Peter will deny Him three times.

#### The Lord Jesus

**This do in remembrance of me**  
This is my body, which is broken for you: **this do in remembrance of me** (1Co.11:24).  
→ This is **the body of the Lord Jesus**

**This cup is the new testament in my blood**  
this do ye, as oft as ye drink it, in remembrance of me (1Co.11:25).  
→ This is **the new testament in my blood of the Lord Jesus**

→ This is the same passage from the gospel of Luke ("This cup is the new testament in my blood." Luk 22:20)  
→ Therefore, the author of the first epistle to the Corinthians (from 1Co.11:23 to 1Co.11:34) is also the apostle, or Paul who was a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God. (Luk 22:23; Rom 1:1).

Act 18:16 (For as yet he (the Holy Ghost) was fallen upon none of them; only they were baptized in the name of the Lord Jesus.)  
1Th 7:39 for **the Holy Ghost was not yet given**, because that **Jesus was not yet glorified**.

→ For the Lord Jesus will not eat and drink until God's kingdom come, **the Holy Spirit** has not yet been given in His name.

<sup>85</sup>Видео 29. «Фисҳи Худованд (Шогирдон ва расулон).



- Марги дуюм

[Ваҳй 2:11](#) Ҳар кӣ гӯш дорад, бишнавад, ки Рӯҳ ба калисоҳо чӣ мегӯяд;  
Ҳар кӣ ғолиб ояд, аз марги дуюм осеб набинад.

☞ [Ваҳй 2:11](#) Ҳар кӣ гӯш дорад, бишнавад, ки Рӯҳ ба калисоҳо чӣ мегӯяд;  
Ҳар кӣ ғолиб ояд, осебе набинад **бадуюм(2-ум) марг**.

- **Марги 2**

- Ғалабагони калисои Смирна боқимондаи мурдагоне хоҳанд буд, ки дар замин монда буданд, вале баъд аз 1000 сол зинда шудаанд, ки эҳёи аввал аст ва аз ин рӯ, ин ғолибон аз марги дуюм осеб нахоҳанд гирифт.<sup>87</sup>

† Агар шуморо Рӯҳулқудс роҳнамоӣ кунад, шумо метавонед бишнавед, ки Рӯҳ ба калисои Смирна чӣ мегӯяд ([Ваҳй 2:8-11](#)) зеро ки Рӯҳи Падар ё Рӯҳулқудс дар шумо сухан меронад ([Матто 10:20, марг 13:11](#)).

([Ваҳй 2:12-17](#)) (3) Ба фариштаи калисои Пергам

[Ваҳй 2:12](#) Ва ба фариштаи калисои Пергамус бинавис;  
«Инро Он ки шамшери тез дорад, мегӯяд <sup>G4501</sup> бо ду кунҷ;

☞ [Ваҳй 2:12](#) Ва ба фариштаи калисои Пергамус бинавис;  
Инро Он ки дорад, мегӯяд **тезшамшер бо ду канор**;

- **Вкулоҳ аст шамшери тези дудама <sup>G4501</sup>?**

- **Ремаи Худованд** (ниг [Ваҳй 1:16](#), "**Вкулоҳ шамшери тези дудама аст <sup>G4501</sup>?**")

- **Вхо дорад шамшери тези дудама <sup>G4501</sup>?**

- Шамшери тези дудама <sup>G4501</sup> аз дахон мебарояд **Худованд Исои Масех, Писари Худо** ([Ваҳй 1:13](#)).

- Шамшери тези 2-дама

[Ваҳй 2:13](#) Ман аъмоли туро медонам ва дар кучо сукунат дорӣ, ҳатто дар кучо нишастани шайтон (тахти) <sup>G2362</sup> аст:  
ва ту исми Маро маҳкам нигоҳ медорӣ, ва ҳатто дар он айём имони маро инкор накардаӣ  
Дар он Антипас шаҳиди содиқи ман буд, ки дар миёни шумо кушта шуда буд, дар он ҷо шайтон сокин аст.

[Ваҳй 2:14](#) Аммо ман бар зидди ту чанд чиз дорам,  
зеро ки дар он ҷо ту пайравони таълимоти Билъом ҳастӣ, ки Балқро таълим медоданд <sup>G904</sup>  
пеши фарзандон (писарон) монеа андохтан <sup>G5207</sup> аз Исроилбарои хӯрдани қурбониҳои бутҳо,  
ва зино кардан.

[Ваҳй 2:15](#) Ту низ онҳое, ки таълимоти николайиёро доранд, ки ман аз он нафрат дорам.

[Ваҳй 2:16](#) Тавба кун <sup>G3340</sup> вагарна зуд назди ту хоҳам омад,  
ва ба мукобили онҳо бо шамшер чанг хоҳад кард <sup>G4501</sup> аз дахони ман.

☞ [Ваҳй 2:13](#) Ман корҳои туро медонам, ва дар кучо сокинӣ, тахти шайтон дар кучост.

Ва шумо ба исми Маро часпидаед, ва ҳатто дар айёми он низ имони Маро инкор накардед  
**Антипас** шаҳиди вафодори ман буд, ки дар миёни шумо кушта шуд, ки шайтон дар он ҷост.

☞ [Ваҳй 2:14](#) Аммо ман бар зидди ту чанд чизе дорам,

зеро дар он ҷо шумо касоне ҳастанд, ки таълимоти худро доранд **Билъом**,  
ки ба Болоқ таълим дода буд, ки пеши банӣ-Исроил монеа гузорад,  
хӯрдани қурбониҳои бутҳо ва ба зино даст задан.

<sup>87</sup>Ба "[Ваҳй 20:5-6](#)) Аввалин эҳё (Соати 4-ум).»



- ☞ [Ваҳй 2:15](#) Ту низ онҳое, ки таълимоти николайиёбро доранд, ки ман аз он нафрат дорам.
- ☞ [Ваҳй 2:16](#) Тавба кун, вагарна ба зудӣ назди шумо хоҳам омад ва бо шамшери Худ бар онҳо ҷанг хоҳам кард **даҳон**.
- Чи кор мекунад **Билъом** маъноӣ?
    - Балак (Стронг [G904](#))<sup>G904</sup> маъноӣ "ҳалоккунанда ё вайронкунанда, подшоҳи Мӯб"<sup>88</sup>
    - Билъом (Стронг [G903](#)) маъноӣ "шояд"<sup>89</sup> ки маъноӣ аслии худро аз Стронг дорад [H1109](#), «не аз одамон».<sup>90</sup>
    - Пайравӣ бо роҳи Билъом маъноӣ дӯст доштани мукофоти ноинсофиро дорад (масалан, хӯрдани қурбонӣ) ба бутҳо ва ба зино рафтор қардан), ки бар хилофи роҳи рости Исои Масеҳ аст, одил ([1 Юханно 2:1](#)).  
*[2Пт 2:15](#) ки роҳи ростро тарк карда, гумроҳ шудаанд,  
 бо роҳи Билъом<sup>G903</sup> писари Босор,  
 ки маоширо дӯст медошт (мукофот)<sup>G3408</sup> аз беадолатӣ,<sup>G93</sup>*
  - † Ҳама ноинсофӣ гуноҳ аст ва гуноҳе ҳаст, ки то мамот нест ([1 Юханно 5:17](#)). Марг аз Одам то Мусо ҳукмронӣ мекард, аммо **Исои Масеҳ** барои наҷот додани гунаҳкорон ба ҷаҳон омад ва **Худоё** моро якҷоя тарбия кардааст **Масеҳ** ва моро водор қард, ки дар ҷойҳои биҳишти якҷоя нишинанд **Исои Масеҳ**. Зеро, чунон ки дар Одам ҳама мемиранд, аммо дар **Масеҳ**, ҳама зинда хоҳанд шуд ([1Қр 15:22](#), [ба Рум 5:14](#), [Эфсӯсиён 2:6](#)).<sup>91</sup>
  - † Мо медонем, ки ҳар касе, ки аз он таваллуд шудааст **Худоё** гуноҳ намекунад; балки он кас, ки аз вай таваллуд ёфтааст **Худоё** худро нигоҳ медорад, ва он шарир ба ӯ даст намерасонад ([1 Юханно 5:18](#)). Ва мо инро медонем **мо аз Худоем**, ва тамоми ҷаҳон дар бадӣ хобидааст ([1 Юханно 5:19](#)).
  - **Даҳон** дар он ҷо калимаҳост<sup>H1697</sup> аз Худовандгузошта шудаанд ([Чер 1:9](#)) ва шамшер<sup>G4501</sup> **астремаи Худованд** ([Ваҳй 1:16](#)). Писари Одам бо шамшер меҷангад<sup>G4501</sup> аз даҳони ӯ ё ремаи Худовандбар зидди золимон, ки таълимоти Билъомро (ки Балаъро таълим медод) ва таълимоти николайиёбро доранд, ки пеши бани-Исроил монез шуда, онҳоро ба хӯрдани қурбониҳои бутҳо ва ба зино водор қарданд.<sup>92</sup>

<sup>88</sup>«G904 — балак — Лексикаи юнонии Стронг (kiv). Библияи ҳарфи кабуд. 2 март 2023 дастрас шуд.

<https://www.blueletterbible.org/lexicon/g904/kiv/tr/0-1/>.

<sup>89</sup>«G903 — балаам — лексикони юнонии Стронг (kiv). Библияи ҳарфи кабуд. 2 март 2023 дастрас шуд.

<https://www.blueletterbible.org/lexicon/g903/kiv/tr/0-1/>.

<sup>90</sup>"H1109 - bilām - Луғати ибронии Стронг (kiv)." Библияи ҳарфи кабуд. 2 март 2023 дастрас шуд.

<https://www.blueletterbible.org/lexicon/h1109/kiv/wlc/0-1/>.

<sup>91</sup>Видеои 12. "Насли Исои Масеҳ (Насаби Исо аз Одам то Худо)."

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/12/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/12/).

<sup>92</sup>Ба "[Расми 2-g], [Расми 2-h], & [Расми 2-i]" ё Видеои 20 мувоҷиат кунед. "(Гилоф, шамшер ва шамшери дудам)."

[www.therhemaofthelord.com/sword/20-a-sharp-sheath-sword-two-edged-sword-2/](http://www.therhemaofthelord.com/sword/20-a-sharp-sheath-sword-two-edged-sword-2/).







[Расми 2-и] Тафсири Навиштаҳои Аҳди Ҷадид<sup>97</sup>

- Номаи Масеҳ ё рема, ки ҳаввориёни Худованди мо Исои Масеҳ гуфта буданд, на бо сиёҳ, балки бо Рӯҳи Худои Ҳай ([2Қр 3:3](#)).
- Худо тамоми Навиштаҳоро барои таълим, танбех, ислоҳ ва насиҳат ба адолат муфид додааст ([2Тм 3:16](#)).

**Тафсири Одамвазан бо Рӯҳи Худои Ҳай** → аз ҷониби "рема"

- ① [Мат 4:4](#) Навишта шудааст: «Инсон танҳо бо нон зиндагӣ намекунад, балки бо ҳар сухане ки аз даҳони Худо мебарояд.

→ Мард<sup>H120</sup> каниз танҳо бо нон зиндагӣ мекунад<sup>G740</sup> танҳо, вале марди озодзан зиндагӣ мекунад ҳар сухане ки аз даҳони Худо мебарояд. ([Ҳастӣ 2:18](#), [Мат 4:4](#))

- ② [Эфсӯсиён 5:25](#) Шавҳарон, <sup>G435</sup> занҳои худро дӯст доред, <sup>G1135</sup>

→ Шавҳарон (марди одил), <sup>G435</sup> занони худро мисли Масеҳ дӯст доред ([Эфсӯсиён 5:25](#), *Юсуф шавҳараш,*

*одами одил будан* ([Мат 1:19](#)).

→ Ту одами одил, зери файзи Худо, узвҳои Бадани Масеҳро, ки зери банд аст, дӯст меборӣ шариат, то ки ваъдаҳои аҳди Худованд дар бораи насл (каломи Худо) дар шумо иҷро шавад.

([Эфсӯсиён 5:25-26](#),

[Ҳастӣ 2:18](#), [Ҳастӣ 17:19](#), [Луқо 8:11](#))

- ③ [1 Қӯр 14:34](#) Бигзор занҳои шумо <sup>G1135</sup> Дар калисоҳо хомӯш бошед, зеро ки ба онҳо сухан гуфтан иҷозат нест; балки ба онҳо фармон дода шудааст, ки итоткорӣ ва шариат бошанд.

- Агар [1 Қӯр 14:34](#) бо мактуб тафсир карда мешавад → "Ба занон иҷозат нест, ки дар калисоҳо сухан гӯянд."
- Агар [1 Қӯр 14:34](#) аз ҷониби Рӯҳи Худои Ҳай тафсир карда мешавад: → **"Бигзор онҳое ки ғуломанд, вале каломии Худоро таълим медиҳанд, ки тибқи шариат баста шудаанд, дар бандҳо хомӯш бошанд калисоҳо, зеро ки ҳарф мекушад"** ([2Қр 3:6](#)).


- ④ [1 Қӯр 14:35](#) Ва агар чизе омӯзанд, бигзор дар хона аз шавҳарони худ бипурсанд, зеро ки ин шармовар аст занон барои суханронӣ дар калисо.

- Агар ғуломӣ чизе омӯзанд, бигзор аз марди озод, ки каломеро, ки аз даҳони Худо мебарояд, таълим диҳад, бипурсанд, зеро ки рӯҳ ҳаёт мебахшад. ([2Қр 3:6](#)).
- Суханони аҳди ҷадиде, ки Худованди мо гуфта буд, "рема" аст, ки бо аланга меояд<sup>H3851</sup> аз оташ<sup>H784</sup> ва шамшер<sup>H2719</sup> аз Худованд ба тамоми башар ([Ишо 66:15-16](#))
  - Худованд онҳоро мекушад, ки амалҳо ва андешаҳои онҳо бо дарахти маърифати неку бадӣ тақдир ва пок шудааст ([Ишя 66:15-17](#)).
  - Ҳамаи халқҳо ва забонҳо бародаронро аз ҳамаи халқҳо барои қурбонӣ барои Худованд ба кӯҳи муқаддаси Худованд, Ерусалим хоҳанд овард. ([Ишя 66:18-24](#)).

<sup>97</sup>Видео 22. «Тафсири Навиштаҳои Аҳди Ҷадид».

[www.therhemaofthelord.com/interpretation/22-interpretation-of-scripture-of-the-new-tetament/](http://www.therhemaofthelord.com/interpretation/22-interpretation-of-scripture-of-the-new-tetament/).

But the word (*rhema*)<sup>G4487</sup> of the Lord endureth for ever.  
 And this is the word (*rhema*)<sup>G4487</sup> which by the gospel is preached unto you (1Pe 1:25).  
 Through faith we understand that the worlds were framed by the word (*rhema*)<sup>G4487</sup> of God,  
 so that things which are seen were not made of things which do appear  
 (Heb 11:3).



**Ваҳй 2:18** Ва ба фариштаи калисои Тиетира бинавис;  
Инро Писари Худо мегӯяд,  
ки чашмонаш мисли шуъла доранд<sup>G5395</sup> аз оташ,<sup>G4442</sup> ва пойҳои ӯ мисли миси хуб аст,<sup>G5474</sup>

☞ **Ваҳй 2:18** Ва ба фариштаи калисои Тиетира бинавис:

Ин суҳанонро Писари Худо, ки чашмони монанди он дорад, мегӯяд **шӯълаи оташ**, ва пойҳои ӯ мисли миси хуб;

- **Он кист, ки чашмони шӯълаи оташ, ва пойҳои мисин хуб?**

-Худованд Исои Масеҳ (Твай Писари Худо)<sup>98</sup>

- **Чӣ аст оташ?**

— На танҳо Исо барои фиристодани шамшер ба замин омад<sup>G3162</sup> (**Матто 10:34**), балки барои фиристодан хам омадаанд **оташ**,

ки гардиш мекунад **логотипҳо** ба калима (**рема**)<sup>G4487</sup> аз **Худоё**.<sup>99</sup>

- Он касе, ки пас аз Юҳанно омад **Исои Масеҳ** ва **Рӯҳулқудс** ба онҳое меояд

ба номи таъмид гирифт **Худованд Исо**; он гоҳ онҳо инъомҳои рӯҳонӣ мегиранд, ки ба онҳо имкон медиҳанд

ба забонҳо суҳан гӯед ва нубувват кунед (**Санади 19:4-6, 1 Қӯр 12:1**).

† **Чаҳон (осмонҳо ва замин)**<sup>G3056</sup> ки мо хозир бо чашмони табиӣ худ мебинем **логотипҳо** ки аз чизҳое, ки ба назар мерасад, сохта нашудааст, балки дар анбор нигоҳ дошта мешавад **оташ** (ошкор кардан **рема** аз **Худоё**) бар зидди рӯзи доварӣ ва ҳалокати одамони нопок (**Ибр 11:3, 2Пт 3:7**).<sup>100</sup>

- **Чи кор мекунад шӯълаи оташ маъноӣ?**

- **Худованд** бо тамоми қисм илтиҷо хоҳад кард **оташ** ва ба шамшери ӯ<sup>H2719</sup> ва аъмолашонро мекушад ва андешаҳо бо дарахти шинохти неку бадӣ муқаддас ва пок гаштаанд.<sup>101</sup>

— **Суҳанони аҳди навсухани мо** **Худованд** аст "**рема**", ки бо он меояд **алангас** аз **оташ** ва шамшери **Худованд** ба ҳама қисм (**Ишя 66:15-16**).<sup>102</sup>

— Зеро **Худоё** деҳқон аст ва Писари ӯ токи ҳақиқӣ аст, мо, чун навдаҳо, бояд дар он бимонем **Писари Худо**, ки наваширо менӯшад (**рема**) дар **Малакути Худо**. Онҳое, ки дар ӯ мемонанд меваи бисъере аз салтанат меоранд ва ба ин васила баракат ёбед. Агар дар ӯ устувор набошед **рема**, хоҳиши шумо

чун шоха андохта, ба дарун андохта шавад **оташ** ва сӯзонда шавад, аммо барои шумо тарс лозим нест **Худованд**

ба замин корҳои бузург хоханд кард.<sup>103</sup>

- † Пас аз таъмиди тавба таъмид гирифтанд, ба Исои Масеҳ имон овар (**ӯ** шуморо бо **Рӯҳулқудс** ва **оташ** таъмид медиҳад) ва ба исми Исои **Худованд** таъмид бигиред. Он гоҳ **Рӯҳулқудс** бар онҳое хоҳад омад, ки логотип ба рема мубаддал хоҳад шуд, ки аз ҷониби анбиёи муқаддас пеш аз ин гуфта шудааст ва дар бораи амри расулони **Худованд** ва Наҷотдиҳанда (**2Пт 3:2**). **Худованд Исо** аз осмон ошкор хоҳад шуд маъноӣ онро дорад **логотипи ҳақиқат** (Инҷили наҷоти шумо) сӯзонда мешавад **оташи аланга** ки рема ба воситаи **хушбахари мо ошкор карда шавад** **Худованд Исои Масеҳ**. Пас аз он ки шумо имон овардед ва қабул

<sup>98</sup>Муроҷиат кунед **Ваҳй 1:12**.

<sup>99</sup>Дар ҳамон ҷо.

<sup>100</sup>Видеои 44. "Пешгӯии Навиштаҳо (2 Петрус 3) 1/2." [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/44-the-logos-the-rhema-in-the-last-days-2-peter-3-the-prophecy-of-the-scripture-2-peter-1-3/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/44-the-logos-the-rhema-in-the-last-days-2-peter-3-the-prophecy-of-the-scripture-2-peter-1-3/).

<sup>101</sup>Видео 22. «Тафсири Навиштаҳои Аҳди Ҷадид». [www.therhemaofthelord.com/interpretation/22-interpretation-of-scripture-of-the-new-tetament/](http://www.therhemaofthelord.com/interpretation/22-interpretation-of-scripture-of-the-new-tetament/).

<sup>102</sup>Дар ҳамон ҷо.

<sup>103</sup>Видеои 28. «Самари Рӯҳ». [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/28-the-fruit-of-the-spirit/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/28-the-fruit-of-the-spirit/).

кардед **Масех**, шумо бо мӯҳр бастаед **Рӯҳулқудс** аз ваъда. Шумо як миллати тамоми халқи Худо ҳастед, ё 144 000 (**аввалин меваҳои Масех**), ки бо Баррае дар кӯҳи Сион истода, дар пешониашон номи Падари Ӯ навишта шудааст.<sup>104</sup> Инҷили Исои Масех дар бораи Писари Худост ва Инҷили калисо дар Худо ворид шуд **логотипҳо**, дар **кува**, ва дар **Рӯҳулқудс**, ки **рема**.<sup>105</sup>

- † **Исо** хамрохи мо дар замин кадам мезад (**Лук8:27**), аммо пойҳояш аз замини лаъин болотар буданд<sup>G5476</sup> ва кте ки Уро ба дарахт овехта, маслуб карданд. Ҳамин тавр, пойҳои Филиппус ва хоҷасаро ба замин намерасиданд, то вақте ки онҳо дар ароба нишаста, ба обе нарасиданд. **Аъмол 8:31**). Худованд пойҳои онҳоро дар роҳ ба об барои таъмид гирифтанд пок нигоҳ дошт, то ки онҳо дар хоки муқаддас истанд.<sup>106</sup>

- Корҳои шумо, муҳаббат, хидмат, имон, сабр ва охири аз аввалинҳо зиёдтаранд

**Ваҳй 2:19** Медонам кори ту ро, <sup>G2041</sup> ва хайрия (муҳаббат), <sup>G26</sup> ва хизматрасонӣ (вазират), <sup>G1248</sup> ва имон, <sup>G4102</sup> ва сабри ту, <sup>G5281</sup> ва корҳои ту, <sup>G2041</sup> ва охири аз аввал бештар бошад.

☞ **Ваҳй 2:19** Ман медонам корҳои ту, муҳаббат, хидмат, **имон**, ва сабри шумо; ва дар бораи корҳои шумо, охири аз аввалинҳо зиёдтаранд.

- **Фаит**

- Малакути **Худоё** На танҳо дар логотипҳо, балки дар **рема аз Худо**, ва **имон** бо шумидан меояд **ремаи Худо**, ки дар **қудрат** ва дар **Рӯҳулқудс**.<sup>107</sup>

- Баъд аз **имон** меояд, мо дигар зер дасти муаллим не, балки писарони онем **Худоё аз чониби имон дар Исои Масех**.<sup>108</sup>

- **Ибр 11:3** кайд мекунад, «Ба воситаи **имон** мо инро мефахмем **ҷаҳониён** (Осмонҳо ва замин) мукамал сохта шудаанд **рема аз Худоё**» ва се тафовут дар бораи чӣ гуна вучуд дорад **Худоё** осмону заминро «хочор» кард.

→ **Ремаи Худо** ба се марҳила ҷудо карда мешавад:

- Чизҳое, ки "Офаридани шудаанд,<sup>H1254</sup> сохта шудааст (ичро шудааст),<sup>H6213</sup> ва ба миён овард<sup>H3318&H8317</sup>.<sup>109</sup>

<sup>104</sup>Видео 18. «Аввалин меваҳо (144,000). [www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/18-first-fruits-the-144000/](http://www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/18-first-fruits-the-144000/).

<sup>105</sup>Барои фаҳмидани тартиби таъмидгирӣ видеоҳои №14 ва №35-ро тамошо кунед.

Ба "[Расми 2-g] & [Расми 2-ч]" ё Видеои 14 муроҷиат кунед. "Тавба, таъмид ва Рӯҳулқудс ва атои Рӯҳулқудс". [www.therhemaofthelord.com/repentance-baptism/14-repentance-baptism-the-holy-spirit/](http://www.therhemaofthelord.com/repentance-baptism/14-repentance-baptism-the-holy-spirit/).

Видеои 35. «Шогирдон бо қудрат ва қудрат».


[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/35-apostles-disciples-with-power-authority/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/35-apostles-disciples-with-power-authority/).

<sup>106</sup>Видеои 33. «Ба ин ароба ҳамроҳ шав». [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/33-join-thiself-to-this-chariot/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/33-join-thiself-to-this-chariot/).


<sup>107</sup>Ба "[Расми 2-j] & [Расми 2-к]" ё Видеои 14 муроҷиат кунед. "Тавба, таъмид ва Рӯҳулқудс". [www.therhemaofthelord.com/repentance-baptism/14-repentance-baptism-the-holy-spirit/](http://www.therhemaofthelord.com/repentance-baptism/14-repentance-baptism-the-holy-spirit/).

<sup>108</sup>Дар бораи имон ба "[Расми 2-j], [Расми 2-к], & "[Расми 2-l]" ё Видеои 42, "5. Карнайҳо". [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/42-the-feasts-of-the-lord-5-trumpets/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/42-the-feasts-of-the-lord-5-trumpets/).

<sup>109</sup>Видеои 1. «Ҳафт рӯзи офариниши Худо». [www.therhemaofthelord.com/course1/lesson1/](http://www.therhemaofthelord.com/course1/lesson1/).




<sup>110</sup>Видео 14. «Тавба, таъмид ва Рӯҳулқудс ва атои Рӯҳулқудс».



<sup>111</sup>Видео 14. «Тавба, таъмид ва Рўҳулқудс ва атои Рўҳулқудс».





<sup>112</sup>Видео 42, «5. Карнайхо». [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/42-the-feasts-of-the-lord-5-trumpets/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/42-the-feasts-of-the-lord-5-trumpets/).



- Онҳое, ки Изобалро бе тавба уқубат карданд: Ба мусибати бузург андохта шуданд

[Ваҳй 2:20](#) Бо вучуди он ки ман зидди ту чанд чизе дорам,  
зеро ки ту ба он зан Изобал, ки худро набӣ меномид, азоб медиҳӣ,  
бандагонамро таълим додан ва фиреб додан <sup>G1401</sup> зино кардан ва хӯрдани қурбониҳои бутҳо.

[Ваҳй 2:21](#) Ва ман ба вай ҷой додам, то аз зиноаш тавба кунад; ва тавба накард.

[Ваҳй 2:22](#) Инак, Ман вайро дар бистари худ хоҳам андохт, ва онҳое, ки бо вай зино мекунанд, дар бистари бузурге хоҳам андохт <sup>G3173</sup> мусибат, <sup>G2347</sup>  
магар он ки аз кирдорашон тавба кунанд. <sup>G2041</sup>

[Ваҳй 2:23](#) Ва ман фарзандони ӯро мекушам <sup>G5043</sup> бо марг;  
ва ҳамаи калисоҳо <sup>G1577</sup> хоҳанд донист, ки ман кофтукӯвкунанда ҳастам <sup>G3510</sup> ва дилҳо:  
ва ба ҳар яке аз шумо мувофиқи аъмоли худ хоҳам дод. <sup>G2041</sup>

☞ [Ваҳй 2:20](#) Бо вучуди ин, ман аз ту чанд чиз дорам, зеро ту ба он зан Изобал иҷозат медиҳӣ,  
ки худро пайғамбар мехонад, то бандагони Маро ба зино биомӯзад ва васваса кунад.  
ва аз қурбониҳои бутҳо бихӯред.

☞ [Ваҳй 2:21](#) Ва ман ба вай мӯҳлат додам, то аз зиноаш тавба кунад, ва ӯ тавба накард.

☞ [Ваҳй 2:22](#) Инак, Ман ӯро дар бистари хоб хоҳам андохт, ва онҳое, ки бо вай зино мекунанд бузургмусибат,

☞ [Ваҳй 2:23](#) фарзандонашро бо марг мекушам,  
ва ҳамаи калисоҳо хоҳанд донист, ки Ман Оне ҳастам, ки бандҳо ва дилҳоро месанҷад.  
Ва ба ҳар яке аз шумо мувофиқи аъмоли шумо хоҳам дод.

- **Писари Худо** ба калисои Тятира чанд чиз зид дорад, зеро онҳо ба зани Изобал, ки худро набӣ меноманд, иҷозат медиҳанд, ки бандагони Худо таълим диҳанд ва фирефта кунанд, ки зино кунанд ва қурбониҳои бутҳоро бихӯранд.

ӯ ба ӯ вақт дод, то тавба кунад, вале ӯ аз зиноаш тавба накард. Пас, вайро ба бистари хоб хоҳад афканад ва онҳое, ки бо вай зино мекунанд, дар ҷойгаҳ Мушкилоти бузург магар аз аъмолашон тавба накунад. ӯ фарзандони вайро бо марг хоҳад кушт ва ҳамаи калисоҳо хоҳанд донист, ки ӯст, ки ҷилавҳо ва дилҳоро мечӯяд, ки ба ҳар яке шумо мувофиқи аъмоли шумо ато мекунанд.

→ Агар онҳо аз корҳои худ тавба накунад, калисо дар Тятира ба дарун андохта мешавад Мушкилоти бузург.

- Касоне, ки таълимоти Изобал надоранд: То омадани ӯ бояд маҳкам бимонанд

[Ваҳй 2:24](#) Аммо ба шумо мегӯям, ва ба дигарон, ки дар Тятира ҳастанд, ба онҳое ки ин таълимотро надоранд,  
ва онҳо, чунон ки мегӯянд, умқи шайтонро намедонанд; Бар шумо бори дигар намегузорам.

[Ваҳй 2:25](#) Аммо он чиро, ки шумо аллакай нигоҳ доштаед, то омаданам.

☞ [Ваҳй 2:24](#) Алҳол ба шумо ва ба дигарон, ки дар Тятира ҳастанд, мегӯям, ки ҳамаи онҳое ки ин таълимотро надоранд,

ки умқи шайтонро надонистанд, чунон ки мегӯянд, бар ту бори дигар намегузорам.

☞ [Ваҳй 2:25](#) Аммо он чи доред, нигоҳ доред, то омаданам.

- Твай дар Тятира, ки таълимоти Изобалро риоя намекунад, истироҳат мекунад  
- Азбаски онҳо умқи шайтонро намедонанд, Писари Худо ба онҳо бор намекунад ва онҳо ба мусибати бузург андохта намешаванд. Аммо онҳо, чун бандагони ӯ, бояд он чиро, ки ба онҳо нишон додааст, нигоҳ доранд.

- Ғалабагон: Ҳокимият бар халқҳои ғайрияҳудӣ дода шудааст

[Ваҳй 2:26](#) Ва ҳар кӣ ғолиб ояд, <sup>G3528</sup> ва корҳои Маро нигоҳ медорад <sup>G2041</sup> то ба охир, <sup>G5056</sup>  
ба ӯ қудрат медиҳам <sup>G1849</sup> бар миллатҳо. <sup>G1484</sup>

[Ваҳй 2:27](#) Ва ӯ ҳукмронӣ хоҳад кард (хӯрондан) <sup>G4165</sup> онҳо бо чӯб <sup>G4464</sup> аз оҳан; <sup>G4603</sup>  
мисли зарфҳои кулолгар ба ларза пора-пора хоҳанд шуд. <sup>G4937</sup>

чунон ки Ман аз Падари Худ қабул кардам.

[Ваҳй 2:28](#) Ва ман ба ӯ субҳ медиҳам <sup>G4407</sup>ситора. <sup>G792</sup>

[Ваҳй 2:29](#) Ҳар кӣ гӯш дорад, бишнавад, ки Рӯҳ ба калисоҳо чӣ мегӯяд.

- ☞ [Ваҳй 2:26](#) Ва ҳар кӣ ғолиб ояд ва аъмоли Маро то охир ба чо оварад, ба вай бар халқҳо қудрат хоҳам дод.
- ☞ [Ваҳй 2:27](#) Ононро аз он таъом медиҳад **як асои оҳан**;  
Онҳо мисли зарфҳои кулолгар пора-пора хоҳанд шуд, чунон ки Ман аз Падари Худ гирифтаам;
- ☞ [Ваҳй 2:28](#) Ва ман ба ӯ медиҳам **ситораи субҳ**.
- ☞ [Ваҳй 2:29](#) Ҳар кӣ гӯш дорад, бишнавад, ки Рӯҳ ба калисоҳо чӣ мегӯяд.

→ Калисо дар Тятира онҳое ҳастанд, ки ба зани Изобал иҷозат додаанд (ки худро набиё менаманд, *ба бандагонаш ба зино таълим диҳад ва васваса кунад ва қурбонии бӯтҳоро бихӯрад*), балки тавбакунандагон низ пеш аз мусибати бузург наҷот хоҳанд ёфт, мисли дигарон дар Тятира таълимоти Изобал нашоистанд ([Ваҳй 2:20-23](#)).

- **Асои оҳан**

- Ғалабаҳое, ки корҳои онҳоро нигоҳ медоранд **Писари Худото** охирваколатдор карда мешавад халқҳо (аз дигар бокираҳое, ки дар давоми 1000 сол дар замин хоҳанд монд) ба онҳо хурук диҳанд асои оҳанин монанди зарфҳои кулолгар пора-пора, чунон ки ӯ аз Падари Худ гирифтааст.

- **Ситораи субҳ**

[Ваҳй 22:16](#) **Исо** фариштаи Маро фиристод, то ки дар калисоҳо ба шумо шаҳодат диҳад. ман мебошам **реша ва насли Довуд**, ва **равшан** ва **ситораи субҳ**.

→ Барои тафсилот дар бораи **равшан** ва **ситораи субҳ**, мурочиат кунед "[Ваҳй 22:16](#) Ситораи дурахшон ва субҳ (Исои Масеҳи Худованд).»

- † Агар шуморо Рӯҳулқудс роҳнамоӣ кунад, шумо метавонед бишнавед, ки Рӯҳ ба калисои Тиатира чӣ мегӯяд, зеро Рӯҳи Падар ё Рӯҳулқудс дар шумо сухан меронад ([Матто 10:20](#), [март 13:11](#)).

### Боби 3

(Ваҳй 3:1–6) (5) Ба фариштаи калисои Сардис (Ном дар китоби ҳаёт)

**Ваҳй 3:1** Ва ба фариштаи калисои Сардис бинавис;  
Инро мегӯяд Он Касе ки ҳафт Рӯҳи Худо ва ҳафт ситора дорад;  
Аъмоли туро медонам, ки ту ном дорӣ, ки зинда ҳастӣ ва мурдаӣ.

☞ **Ваҳй 3:1** Ва ба фариштаи калисои Сардис бинавис:

«Инро Он ки дорад, мегӯяд **ҳафт(7) Рӯҳҳои Худо** ва **ҳафт(7) ситораҳо**:

«Аъмоли туро медонам, ки ту ном дорӣ, ки зинда ҳастӣ, аммо ту мурдаӣ.

- **Вон ҳамонест, ки ҳафт Рӯҳи Худо ва ҳафт ситора дорад?**

- кушташуда **гӯсфанд** (арнион)<sup>G721</sup> аст **Писари Худо** ки дорад **ҳафт рӯҳи Худо** (**Ваҳй 5:6**) ва ҳафт ситора, ё **Худованд Исои Масеҳ** (**Ваҳй 1:13, Ваҳй 1:16**).

→ **Худованд Исои Масеҳ** ба калисои Сардис сухан меронад, ки «Ту ном дорӣ, ки зинда ҳастӣ, аммо шумо мурдаед.»

- † Фармони Худо ба одам<sup>H120</sup> хӯрдани гӯшти Писари Одам (логоти Худо), ки бо тухми **Масеҳ**<sup>113</sup> дар рӯи замин то меваи дарахти ҳаёташ бигиред, ва ҳаёти қони одам дар он нишинад, **Исои Масеҳ**. Вақте ки шаш дег (рӯҳи ҳикмат, фаҳм, маслиҳат, қудрат, дониш ва тарси **Худованд**) аз об то лабрез пур мешавад, рӯҳи **Худованд** бар шумо ором хоҳад гирифт ва шуморо аз меваҳои адолати ту чун лого (об) дар ту бо рема (шароб) мешавад **ҳафт рӯҳи Худо** (**Ишяя 11:2**) аз қониби Рӯҳулқудс.

Дар ҳама некӣ, адолат ва ростӣ самари Рӯхро дошта бошед (**Эфсӯсийен 5:9**), шохиди он мешавад **эҳёи Масеҳ**,<sup>114</sup> ва ҳар он чиро, ки дар логоти Худо бар замин ҳаракат мекунанд, ва ҳаёти қоне, ки дар фалаки кушоди осмон дар болои замин парвоз мекунанд, ва ҳаёти рӯи заминро мутеъ кун.<sup>115</sup>

- † **Бадани Исо** (ё бадани Писари Одам, ки нони Худост), ки дар матои катони пок печонида шудааст (либоси) дар **хун**, Калом аст (**логотипҳо**) аз **Худоё. Писари Худо** одам нест<sup>G444</sup> ки танҳо бо нон зиндагӣ мекунанд, балки Худи Ӯ қисми худи Худост, ки назди мо омадааст **логотипҳо** аз **Худоё** дар **қувва** ва дар **Рӯҳулқудс**, ки **рема**.

Гӯште, ки **Худоё** дар Писари Одам мӯҳр бастааст, то ба мо ҳаёти ҷовидонӣ диҳад **ремаи китоб**, ки то замони охир мӯҳр баста шудааст (**Дон 12:4**). **Логотипҳои Худо**, мӯҳр зада то охири замон ишора мекунанд **Исои Масеҳ**.<sup>116</sup>

- Корҳо дар назди Худо иҷро намешаванд

**Ваҳй 3:2** Бедор бошед ва чизҳои боқимондари, ки ба марг омодаанд, мустаҳкам кунед;<sup>G599</sup>  
зеро ки аъмоли туро комил наёфтаам (иҷро)<sup>G4137</sup> пеши Худо.

☞ **Ваҳй 3:2** Бедор бошед ва чизҳои боқимондари, ки ба мурдан омодаанд, мустаҳкам кунед,  
зеро ки аъмоли туро дар ҳузури Худо иҷро накардаам.

- **Қадам чизҳои боқимонда бояд мустаҳкам карда шаванд, ки ба мурдан омодаанд?**

<sup>113</sup>Ба “[Расми 3-а]” ё Видеои 12 мурочиат кунед. “1 . Фисҳ | 2018-03-22 . Нони фатир».

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/12/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/12/).

<sup>114</sup>Ба “[Расми 3-б]” ё Видеои 12 мурочиат кунед. “Насли Исои Масеҳ”. [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/12/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/12/)

<sup>115</sup>Видео 27. “(Қисми, қон ва рӯҳ) Забур 23.”

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/27-the-field-of-blood-a-possession-you-are-bought-with-a-price-an-honour/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/27-the-field-of-blood-a-possession-you-are-bought-with-a-price-an-honour/).

<sup>116</sup>Видеои 41. «Дар **Худованд** инкишоф диҳед, то ки дар назари Худо мақбул шавед».

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/41-grow-in-the-lord-to-be-acceptable-to-god/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/41-grow-in-the-lord-to-be-acceptable-to-god/).

Барои ба ҳаёт дар рӯҳ эҳё шудан, логос, ки дар замин (ҷисм) гирифта шудааст, бояд тавассути таъмид ба исми Исои Масех. Онҳое, ки ба ин бовар мекунад, тӯҳфа хоҳанд гирифт Рӯҳулқудс ва меваҳои зиёде ба бор меоранд рема.

→ "Дар назди Худо иҷро нашудааст" маънои онро дорад логотипи Худо шонда шуд дар ҷисми онҳо ҳанӯз мурда нест, ва ҳамин тавр ҷисм ҳанӯз дар ҳолати эҳё шудан нест..

☞ Ваъмоли онҳо дар ҳузури Худо иҷро намешавад?

- Мо асарҳои Худоё ба Писари Одам имон оваред ва дар Писари Худое ки Худо фиристодааст, бимонед ва дар рӯзи охир эҳё шавед.<sup>117</sup> Аммо калисо дар Сардис ба ин бовар намекунад, ки онҳо бояд тавба кунанд.

---

<sup>117</sup>Ба "[Расми 3-в]" ё Видеои 25 муроҷиат кунед. "Суханҳои саҳт (Логос) ва корҳои Худо 2/2."  
[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/25-a-hard-saying-the-logos-the-works-of-god/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/25-a-hard-saying-the-logos-the-works-of-god/).

[The 7 feasts of the LORD] 1. Passover | 2. Unleavened Bread Spring

The generations of Adam to Moses

Adam → Seth → Enos → Cainan → Mahalaleel → Jared → Enoch → Methuselah → Lamech → Noah → Shem → Arphaxad → Salah → Eber → Peleg → Reu → Serug → Nahor → Terah → Abraham → Isaac → Jacob → Levi → Moses  
 Adam<sup>112</sup> is the one who fell into a deep sleep (Gen 2:21), and listened to his wife and ate from the forbidden tree (Gen 3:17)


Adam	Adam	Came	To	Result	Charged against	Death Reigned	Including
1 <sup>st</sup> Adam	Sin entered into the world (Rom 5:12)	Death by sin	All men	All have sinned	The law	Until Moses (Rom 5:14)	Those who had not sinned
2 <sup>nd</sup> Adam	The figure of the first Adam to come, Christ (1Co 15:22)						

The generation of Jesus Christ (Genealogy of Jesus from Adam to God)

The generation of Jesus Christ (The son of David, The son of Abraham)

Abraham → Isaac → Jacob → Judas → Phares → Esrom → Aram → Aminadab → Naason → Salmon → Booz → Obed → Jesse → David (14 generations)  
 David → Solomon → Roboam → Abia → Asa → Josaphat → Joram → Ozias → Achaz → Ezekias → Manasses → Amnon → Josias → Jechonias (14 generations - from David until the carrying away into Babylon)  
 Jechonias → Salathiel → Zorobabel → Abiud → Eliakim → Azor → Sadoc → Achim → Eliud → Eleazar → Matthan → Jacob → Joseph → Jesus (14 generations - from the carrying away into Babylon unto Jesus)

Genealogy of Jesus reaches all the way back to Adam<sup>916</sup> and to God (Gen 5.1)



For Christ also hath once suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit: (Act 26:23)

1<sup>st</sup> & 2<sup>nd</sup> Adam (1Co 15:45-49)

Adam	Made	Body	of	Image	Came	In each Adam
The First man	A living soul	Natural	The earth	Earthly	Death	In Adam, we all die
The Last	A quickening spirit	Spiritual	The Lord from heaven	Heavenly	The resurrection of the Dead	In Christ, we all be made alive
1Co 15:45	1Co 15:44	1Co 15:44	1Co 15:47	1Co 15:48	1Co 15:51	1Co 15:52

Act 26:23 That Christ should suffer, and that he should be the first that should rise from the dead, and should shew light unto the people, and to the Gentiles.


<sup>118</sup>Видеои 12. «1. Фисх | 2018-03-22. Нони фатир». [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/12/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/12/)

<sup>119</sup>Видео 12. «Насли Исои Масех». [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/12/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/12/)

A hard sayings (The logos) & The works of God 2/2

**Eat my flesh & drink my blood** <sup>John 6:53</sup>  
 John 6:47 Verily, verily, I say unto you, He that believeth on me hath everlasting **eternal** life.  
 John 6:48 I am that bread of life.  
 John 6:49 Your fathers did eat manna in the wilderness, and are dead.  
 John 6:50 This is the bread which cometh down from heaven, that a man may eat thereof, and not die.  
 John 6:51 **and the living bread** that I will give is my flesh, which I will give for the life of the world.  
 John 6:52 Then Jews therefore strove among themselves, saying, How can this man give us his flesh to eat?  
 John 6:53 Then Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you,  
 Except ye eat the flesh of the Son of man, and drink his blood, ye have no life in you.  
 John 6:54 Whoso eateth my flesh, and drinketh my blood, shall have eternal life, and I will raise him up at the last day.  
 John 6:55 For my flesh is meat, and my blood is drink, indeed.  
 John 6:56 He that eateth my flesh, and drinketh my blood, shall live by me, and I in him.  
 John 6:57 As the living Father hath sent me, and I live by the Father, so he that eateth me, even he shall live by me.  
 John 6:58 This is that bread which came down from heaven, not as your fathers did eat manna, and are dead: he that eateth of this bread shall live for ever.  
 John 6:59 These things said he in the synagogue, as he taught in Capernaum.  
 John 6:60 Many therefore of his disciples, when they had heard this, said, This is a hard saying, who can hear it?  
 John 6:61 When Jesus knew in himself that his disciples murmured at it, he said unto them, Don't this offend you?  
 John 6:62 What and if ye shall see the Son of man ascend up where he was before?  
 John 6:63 It is the spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing: **the words** that I speak unto you, they are spirit, and they are life.  
 John 6:64 And this is the will of him that sent me, that every one which seeth the Son, and believeth on him, may have everlasting life, and I will raise him up at the last day.  
 John 6:40 And this is the will of him that sent me, that every one which seeth the Son, and believeth on him, may have everlasting life, and I will raise him up at the last day.

**How can we work the works of God?**  
 John 6:28 Then said they unto him, What shall we do, that we might work the works of God?  
 John 6:29 Jesus answered and said unto them, This is the work of God, that ye believe on him whom the Father sent.  
 John 6:30 They said therefore unto him, What sign shewest thou them, that we may see, and believe thee? what dost thou work?  
 John 6:31 Our fathers did eat manna in the desert, as it is written, He gave them bread from heaven to eat.  
 John 6:32 Then Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you,  
 Moses gave you not that bread from heaven, but my Father giveth you the true bread from heaven.  
 John 6:33 For the bread of God is he which cometh down from heaven, and giveth life unto the world.  
 John 6:34 Then said they unto him, Lord, evermore give us this bread.  
 John 6:35 And Jesus said unto them, I am the bread of life.  
 John 6:36 But I said unto you, That ye also have seen me, and believe not.  
 John 6:37 All that the Father giveth me shall come to me, and him that cometh to me, I will in no wise cast out.  
 John 6:38 For I came down from heaven, not to do mine own will, but the will of him that sent me.  
 John 6:39 And this is the Father's will which hath sent me, that of all which he hath given me I should lose nothing, but should raise it up again at the last day.  
 John 6:40 And this is the will of him that sent me, that every one which seeth the Son, and believeth on him, may have everlasting life, and I will raise him up at the last day.  
 John 6:40 And this is the will of him that sent me, that every one which seeth the Son, and believeth on him, may have everlasting life, and I will raise him up at the last day.



<sup>120</sup>Видео 25. «Суханҳои саҳт The logos & the work of God 2/2.»

- Худованд чун дузд меояд, вале шумо соати омадани Ӯро намедонед

**Ваҳй 3:3** Пас, ба ёд овар, ки чӣ гуна гирифтаи ва шундаи, ва маҳкам нигоҳ доштан ва тавба кун.  
Пас, агар бедор набошӣ,  
Ман мисли дузд бар ту меоям, ва ту намедонӣ, ки дар кадом соат бар ту хоҳам омад.

☞ **Ваҳй 3:3** Пас, дар хотир доред, ки чӣ гуна қабул кардаед ([логотипҳо аз Худое, 1-ум 1:5](#)) ва шундаи ([рема аз Худое, ба Рӯм 10:17](#)); устувор нигоҳ доред ва тавба кунед.  
Пас, агар бедор нашавед, мисли дузд бар шумо хоҳам омад, ва шумо намедонед, ки чӣ [соат](#) Ман бар ту меоям.

→ Соати омадани Худованд маълум нест ([Матто 24:42](#)), ҳамин тавр калисо дар Сардис Бузург аст Мубориза муқаддасон, ки номашон аз китоби ҳаёт маҳв нахоҳад шуд.

- Азбаски логотипи дар онҳо мавҷудбуда ханӯз дар хоки онҳо (чисми миранда) аст, ки меваҳои рӯҳонӣ дода наметавонад, онҳо бояд тавба кунанд. Дар акси ҳол, Худованд мисли дузд меояд, зеро онҳо намедонанд, ки Ӯ дар кадом соат ба сари онҳо меояд (Аҳамият диҳед, ки «Рӯз ва соат» барои омадани [Писари Одам](#) дар ҳоле ки танҳо "соат" барои омадани он маълум нест [Худованд](#) ([Матто 24:43](#)).
- Тбинобар ин маълум мешавад, ки шунавандагони калисои Сардис яҳудиён ва [Мушкилоти бузург](#) муқаддасонки омадани онҳоро интизоранд [Худованд](#).

- Баъзеҳо дар Сардис либосҳои худро наҷис, сафед ва шоиста доранд

**Ваҳй 3:4** Ту дар Сардис чанд ном дорӣ, ки ҷомаҳои худро палид накардаанд;<sup>62440</sup>  
ва бо ман либоси сафед хоҳанд рафт, зеро ки онҳо сазоворанд.

☞ **Ваҳй 3:4** Шумо ҳатто дар Сардис чанд ном доред, ки либоси худро наҷис накардаанд; ва онҳо бо либоси сафед бо Ман хоҳанд рафт, зеро ки онҳо сазоворанд.

- [Либоси катонс](#) дар кабр, ки дар он ҷо гузошта шудаанд [Исо](#) гузошта шуд, ва ҷомае дар Ӯ ғӯтонда шуд [хун](#) номида мешавад, [логотипи Худо](#), ки лашкарҳо дар осмон либос доранд, [сафед](#) ва [тоза](#).<sup>121</sup>

#### † [Либоси сафед](#)

Кай [Исо](#) ([Худованд](#)) пойҳои Петрусро шуст ва либоси Ӯро гирифт, [Худованд](#) халқи Худоро барои мағлуб кардани бадӣ мӯчаҳҳаз мекард ([1 Юҳанно 2:14](#), [Матто 16:18](#)), бо либоси Петрус либоси сафеди тоза дар бар (бо ҳузури Ӯ [логотипи Худо](#)). Исо ба Петрус гуфт, ки пойҳои дигаронро бишӯяд (ё логотипро паҳн кунад), то онҳо бо либоси сафед бо Ӯ рафтор кунанд ва сазовори он бошанд, ки дар пеши [Худое](#), ва номҳои коргарон дар Инчил (Исроил) дар хоҳад буд [китоби ҳаёт](#) ([Фил 4:3](#)).<sup>122</sup>

- Ғалабагон либоси сафед мепӯшанд ва номашон дар Китоби Ҳаёт навишта мешавад

**Ваҳй 3:5** Ҳар кӣ ғолиб ояд, ҷомаи сафед дар бар хоҳад кард;<sup>62440</sup>  
ва номи ӯро аз китоби ҳаёт маҳв нахоҳам кард,  
аммо хоҳам кард исми Ӯро дар назди Падари Ман ва дар ҳузури фариштагони Ӯ эътироф кунед.

☞ **Ваҳй 3:5** Ҳар кӣ ғолиб ояд, дар бар хоҳад шуд [либосҳои сафед](#), ва исми ӯро аз байн намебарам [китоби ҳаёт](#); балки исми ӯро пеши Худ эътироф хоҳам кард [Падар](#) ва дар назди фариштагонаш.

<sup>121</sup>Видеои 43. «(Бо роҳбарии Рӯҳ) Писарони Худо». [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/43-spirit-led-the-sons-of-god/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/43-spirit-led-the-sons-of-god/).

<sup>122</sup>Аз. гирифта шудааст [Ваҳй 2:7](#), ё Видеои 11. «(Либоси Исо) Пеш аз «Иди Фисҳ». [www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/11-jesus-garment-before-the-feast-of-the-pasover/](http://www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/11-jesus-garment-before-the-feast-of-the-pasover/).



- Онҳое, ки тиллоро дар оташ озмудаанд, аз ҷиҳати рӯҳонӣ сарватманданд; либос мепӯшанд **либоси сафед** (ки **Масех**, **Ҷал 3:27**), ва ҳеҷ урэнро намебинед.<sup>123</sup> Аммо танҳо чанд нафар дар калисои Сардис либоси худро палид накардаанд.
- Маҷлиси умумӣ ва калисои нахустзодагон (нахустзода аз мурдагон, ки ҳафт **Масех**, **Кол 1:18**) калисоҳои мебошанд **Масех**, ки навишта шудаанд (дар **китоби ҳаётаз Барра**) дар осмон, дар кучо **Худоё** Довари ҳама аст ва рӯҳҳои одилшудагон ҳастанд **мукаммал гардид бо хун ва бо имон**.<sup>124</sup>

**Ваҳй 3:6** Ҳар кӣ гӯш дорад, бишнавад, ки Рӯҳ ба калисоҳо чӣ мегӯяд.

☞ **Ваҳй 3:6** Ҳар кӣ гӯш дорад, бишнавад, ки Рӯҳ ба калисоҳо чӣ мегӯяд.

- † Онҳое, ки шадодат медиданд **Масех**, мӯҳри Худо гузошанд, ки Худо ҳақ аст ва Худо ба онҳо Рӯҳро медиҳад, то ки дар бораи Худо сухан гӯянд).<sup>125</sup>
- † Агар шуморо Рӯҳулқудс роҳнамоӣ кунад, шумо метавонед бишнавед, ки Рӯҳ ба калисои Сардис чӣ мегӯяд, зеро Рӯҳи Падар ё Рӯҳулқудс дар шумо сухан меронад (**Матто 10:20**, **март 13:11**).

**(Ваҳй 3:7–13)** (6) Ба фариштаи калисои Филадельфия

**Ваҳй 3:7** Ва ба фариштаи калисои Филадельфия бинавис;

Ин чизҳо мегӯяд, ки он ки муқаддас аст, ва ростгӯӣ, **G228** касе ки калид дорад **G2807** аз **Довуд**, он ки мекушояд, **G455** ва ҳеҷ кас намепошад, **G2808** ва баста, **G2808** ва ҳеҷ кас намекушояд; **G455**

☞ **Ваҳй 3:7** Ва ба фариштаи калисои Филадельфия бинавис:

'Инҳо мегӯяд Он ки муқаддас аст ва ростгӯӣ: "Он ки дорад **калиди Довуд**, Он ки мекушояд ва касе намебандад ва мебандад ва касе намекушояд

- **Кист он касе, ки калиди Довудро дорад?**

- Калид (Strong's H4668): Дар ибронӣ, этимологияи "калид" **H4668** аст «ба **кушодан**» **H6605** (Strong's H6605, **קָיָה**, **панах**).

→ Кушодан **H6605** (**дар Аҳди Қадим**) ба «дарҳои» осмон ишора мекунад, ки **Худоё** кушода буд. (**Заб 78:23** **Ҳарчанд ӯ (Худо) абрҳоро аз боло фармуда ва кушода буд** **H6605** **ба дарҳо аз осмон**,

- **Калид** (Strong's G2807): Дар юнонӣ, этимологияи "калид" **G2807** аст «ба **баста**» **G2808** (G2808 Strong, **κλειῶ**, **kleiō**).

→ "Бастан" (дар Аҳди Чадид) ба "дари" издивоҷи пас аз баста шудани издивоҷ ишора мекунад. домод (Писари Одам) омад.

(**Матто 25:10** **Ва ҳангоме ки онҳо (бокираҳои аблаҳ) барои харидани рафтанд, домод**

(Писари Одам)

*омад; ва тайёр буданд (бокираҳои доно) бо ӯ ба тӯй даромаданд; ва дар баста буд.* **G2808**)

→ «Бастан» дари осмон аст, ки барои мунофиқон баста аст (**Матто 23:13**, китобдонон ва фарисиён).

-Тон кас, ки дари осмонро мекушояд **Худоё**, ва осмонро бастааст **Худованд**.

-Ткасе, ки дари осмонро «кушодан» фармудааст **Худоё** (**Заб 78:23**).

<sup>123</sup>Видео 20. «(Гилоф, шамшер ва шамшери дудам).

[www.therhemaofthelord.com/sword/20-a-sharp-sheath-sword-two-edged-sword-2/](http://www.therhemaofthelord.com/sword/20-a-sharp-sheath-sword-two-edged-sword-2/).

<sup>124</sup>Видео 24. «Ту Ерусалими муқаддас ҳастӣ (3/3).»

[www.therhemaofthelord.com/new-jerusalem/24-the-house-of-god-you-are-the-holy-jerusalem/](http://www.therhemaofthelord.com/new-jerusalem/24-the-house-of-god-you-are-the-holy-jerusalem/).

<sup>125</sup>Видеои 43. «(Бо роҳбарии Рӯҳ) Писарони Худо» [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/43-spirit-led-the-sons-of-god/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/43-spirit-led-the-sons-of-god/).



-Ткасе, ки метавонад ба осмон амр кунад, ки «хомуш шав» **Худованд**(חִוּוֹנָא, Y<sup>o</sup>hōvā)<sup>H3068</sup>.

2К 7:13 Агар ман (Худованд) осмонро баста бошам, ки борон нашавад, ё ба малахҳо амр диҳам, ки бихӯранд

замин (замин),<sup>H776</sup> ё агар ба миёни қавми худ вабо фиристам;

• **Тӯ Худованд Худо**

-**Худоё, Худованд**, ба Иброҳим, Исҳоқ ва Яъқуб бо номи Эл зоҳир шуд<sup>H410</sup> **шад**<sup>H7706</sup>, аммо ӯ набуд ба онҳо бо номи маълум, **Худованд** (Худованд).<sup>H3068</sup> Ва Худованд банӣ-Исроилро аз он берун хоҳад кард дар зери бори гарони мисриён ва ғуломии онҳо, то ки онҳо қавми ӯ бошанд ва ӯ бошад, **Худоё**, ва онҳо хоҳанд донист **Худованд** (Худованд)<sup>H3068</sup> **Худоё** онхоро аз асорати Мисриён (Хуруҷ 6:7).

↓

• **Худованд Худо = СХрист = Писари Худои Ҳай**

-**Худованд** шумо **Худоё** (Дев 30:20) ҳаёти шумост<sup>H2416</sup> ки шумо бояд ба он часпида гиред ва ин **Масеҳ** ҳаёти мост<sup>G2222</sup>

(Кол 3:4), бинобар ин ӯ (**Худованд** шумо **Худоё**) аст **Масеҳ, Писари Худои Ҳай** (Матто 16:16).<sup>126</sup>

↓

• **Тӯ Писари Худо = Исои Масеҳ = Ростӣ "Худоё"**

-Ва мо медонем, ки Писари Худо омада, ба мо хирад бахшид, то ки ӯро бидонем аст **дуруст**,<sup>G228</sup> ва мо дар ӯ ҳастем **дуруст**,<sup>G228</sup> ҳатто дар Писари худ **Исои Масеҳ**. Ин ҳақиқат аст<sup>G228</sup> **Худоё**, ва

**ҳаёти ҷовидонӣ** (1 Юҳанно 5:20).

↓

• **Тӯ Худованд Исои Масеҳ**

-Бигзор тамоми хонадони Исроил аниқ бидонанд, ки **Худоё** ҳамин тавр кардааст **Исо**, ки шумо ӯро маслуб кардаед,

ҳарду **Худовандова Масеҳ**, маънои, **Исо** ҳарду аст **Худовандова Масеҳ** (Амал 2:36) ё **Исои Масеҳ**, кист **Худованд** аз хама

(1 Юҳанно 5:20, Аъмол 10:36).

→ Ҳамин тариқ, ғолиб бояд тоҷи худро нигоҳ дорад<sup>G4735</sup> то бозгашти ӯ (**Худованд Исои Масеҳ**).<sup>127</sup>

• **Твай галаба мекунад**

-Ғалабагон аз дари он дохил мешаванд **Худованд** (чӯпони гӯсфандон, Psa23:1, Jhn10:2) ва дигар аз чарогоҳ берун нахоҳад рафт ва бо исми нави Худ, ки бар ӯ навишта шудааст, наҷот хоҳад ёфт (Jhn10:9).<sup>128</sup>

→ аз они **Худо** писар, **Худованд Исои Масеҳ** (ниг Ваҳй 3:14) аз насли Довуд ба ҳасби қисм сохта шудааст (ба Рум 1:3), бинобар ин вай дорад **калиди Довуд**. Яъне он касест, ки калиди Довудро

дорад **Худованд**

**Исои Масеҳ**, Писари **Худо**, ки ба калисои Филадельфия сухан меронад.

<sup>126</sup>Видеои 23. «Нон, манна ва манна пинҳон».

[www.therhemaofthelord.com/the-bread/23-the-bread-the-manna-the-hidden-manna/](http://www.therhemaofthelord.com/the-bread/23-the-bread-the-manna-the-hidden-manna/).

<sup>127</sup>Видео 24. «Ту Ерусалими муқаддас ҳастӣ (3/3).»

[www.therhemaofthelord.com/new-jerusalem/24-the-house-of-god-you-are-the-holy-jerusalem/](http://www.therhemaofthelord.com/new-jerusalem/24-the-house-of-god-you-are-the-holy-jerusalem/).

<sup>128</sup>Видео 27. "(Қисми, чон ва рӯҳ) Забур 23,"

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/27-the-field-of-blood-a-possession-you-are-bought-with-a-price-an-honour/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/27-the-field-of-blood-a-possession-you-are-bought-with-a-price-an-honour/).

Барои гирифтани тафсилот дар бораи чӣ гуна ғолиб шудан ба маъбади Худо, ба видеои 47 нигаред. «7. хаймаҳо»

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/47-the-feasts-of-the-lord-7-tabernacles/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/47-the-feasts-of-the-lord-7-tabernacles/).

& видео 11. «(Либос) Пеш аз иди Фисҳ».

[www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/11-jesus-garment-before-the-feast-of-the-pasover/](http://www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/11-jesus-garment-before-the-feast-of-the-pasover/).

- Кист он касе, ки калиди Довудро дорад?  
-Писари Худо(Худованд Исои Масеҳ)

- Онҳое, ки логотипро нигоҳ доштаанд ва номи Ӯро инкор накардаанд

**Ваҳй 3:8** Ман корҳои туро медонам: <sup>G2041</sup>инак, Ман дар пеши ту як кушода гузоштаам <sup>G455</sup>дар, ва ҳеҷ кас наметавонад баста шавад <sup>G2808</sup>он:  
зеро ки ту андаке қувват дорӣ, <sup>G1411</sup>ва ваъдаи худро нигоҳ доштам (логотипҳо), <sup>G3056</sup>  
ва номи маро инкор накардааст.

☞ **Ваҳй 3:8** Ман корҳои шуморо медонам. Инак, дари кушодеро пеши шумо гузоштаам, ва ҳеҷ кас наметавонад онро бибандад;  
зеро ки шумо андаке қудрат доред, нигоҳ доштаед **ман логотипҳо**, ва инкор накардаанд **Номи ман**.

- калима (**логотипҳо**) <sup>G3056</sup>  
- (Маъвиз **логотипҳо**) **Худоё** фиристоданд **логотипҳо** ба банӣ-Исроил ва ба онҳо таълим дод **Исои Масеҳ** аст  
**Худованд** аз хама.  
- (Маъвиз **рема**) **Худоё** тадҳиншуда **Исои Носирӣ** бо **Рӯҳулқудс** ва бо **қувва**,  
**Ӯро дар рӯзи сеюм эҳё кард**, ва ошкоро ба Ӯ нишон дод (**Исои Масеҳи Носирӣ**)  
**ба мо**.<sup>129</sup> Аммо на ба ҳама одамон, балки ба мо, ”баргузидагон шоҳидони Худо  
ки баъд аз эҳёи мурдагон бо Писари Одам хӯрда ва менӯшиданд.»
- Ҳар касе, ки гирифт **логотипҳо**, омурзиши гуноҳоро қабул мекунад ва **Рӯҳулқудс** ба он имондорон меафтад, то ки **логотипҳо** дар онҳо тағйир меёбад **барема** (**Аъмол 10:36-44**).<sup>130</sup>  
→ Малакути **Худоё** дар логотип нест, балки дар **қувва** аммо онҳое, ки логотипро нигоҳ медоштанд, ба қувваи **эҳё** ки аз рема самарои зиёд дихад. Аммо онҳо логотипи Ӯро бо қувваи андаке нигоҳ доштанд, ҳамин тавр даромадгоҳ<sup>131</sup> ба шумо ба таври фаровон хизмат карда мешавад **салтанати абадӣ** аз **мо** **Худованд** ва Наҷотдиҳанда **Исои Масеҳ** (**2Пт 1:11**).<sup>132</sup>
- **Худо тухми коштаатонро афзун мекунад**, ва **самарои адолати шуморо афзун мекунад**<sup>133</sup>  
- **Тухми** <sup>G4703</sup>(**спораҳо**, исми мардона) <sup>G4703</sup>= Тухм (исми мардона = **логотипҳо** аз **Худо**),  
(Акнун масал ин аст: Тухм <sup>G4703</sup> калима аст (логотип) <sup>G3056</sup> аз **Худо**, **Лук8:11**) <sup>G4703</sup>:  
- **Тухми** <sup>G4690</sup>(**сперма**, исми безарар) <sup>G4690</sup>(**h2233**)= Калима (рема, исми безарар) <sup>G4487</sup>:  
**Тухм** <sup>G4690</sup> ишора мекунад **рема** аз ҳамон исми безарар, ки ҳамон насли Исҳоқ аст  
(Насли ту дар Исҳоқ хоҳад буд <sup>G4690</sup> **даъват карда шавад**, **ба Рум 9:7**)  
- **Коранда** <sup>G4687</sup>: Писари Одам (Коркунанда <sup>G4687</sup> **хубтухмӣ** <sup>G4690</sup> аст **Писари Одам**, **Матто 13:37**)

<sup>129</sup>Видеои 15. “Инчили логоти Худо (Исо ва Исои Масеҳи Носирӣ).”

[www.therhemaofthelord.com/the-gospel/15/](http://www.therhemaofthelord.com/the-gospel/15/).

<sup>130</sup>Видеои 16. «Гарияҳо, хама халқо (аз яҳудиён то халқҳои ғайрияҳудӣ) 6/10.»

[www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/](http://www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/).

<sup>131</sup>Ба “[3] 70 ҳафтаи Дониёл” мурочиат кунед.

<sup>132</sup>Видео 13. «Калима (логос ва рема). [www.therhemaofthelord.com/logos-rhema/13-the-gift-of-the-holy-spirit/](http://www.therhemaofthelord.com/logos-rhema/13-the-gift-of-the-holy-spirit/).

<sup>133</sup>Ба “[Расми 3-d]” ё Видеои 26 мурочиат кунед. “Фисҳи Худованд (Аҳди Ҷадид).”

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/26-the-lords-pasover-the-new-tetament/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/26-the-lords-pasover-the-new-tetament/).

- **Тухм**<sup>G4690</sup> **аз ваъда=Масеҳ**  
 - **Писари Одам** чисми Худро барои ҳаёти ҷаҳон мебахшад ([Jhn6:51](#)) ва мекорад **кӯдакон**<sup>G5043</sup> **аз ваъда** дар Малакути Осмон ([Матто 13:24](#))  
 - **Худо** вазирон **насли Масеҳ (ёрема)**<sup>G4690</sup> ба **Писари Одам** коштан **кӯдакон**<sup>G5043</sup> **аз ваъда** дар Малакути Осмон.  
 → **Худо** ҳамчунин хизматгори барои гӯшти шумо, ки гӯшти Писари Одам аст, нони (логотип) ғизо медиҳанд ([Jhn6:55](#)) ва зиёд кунед **логотипи Худо** дар ту кошта шудааст, ва зиёд мекунанд **самараи адолати ту**.  
 † Шумо (расул, сафири Масеҳ, [2Кр 5:20](#)) бо Масеҳ маслуб шудаанд, бинобар ин Масеҳ дар шумо зиндагӣ мекунад. Шумо бо имони Писари Худо, ки шуморо дӯст медошт ва Худро барои шумо фидо кардааст, бо ҷисми худ зиндагӣ мекунед ([Ғал 2:20](#)). Аз ин рӯ, шумо аз заъфҳо, аз таънаҳо, аз эҳтиётот, аз таъқиботҳо, аз андӯхҳо ба хотири Масеҳ ҳаловат мебаред, зеро вақте ки нотаваон ҳастед, қавӣ ҳастед ([2Кр 12:10](#)).  
 † Бзеро ки шумо номи Писари Одамро эътироф кардаед (**логотипи Худо**) дар назди мардум низ шуморо дар назди фариштагони Худо ва Падари осмониаш эътироф хоҳад кард ([Матто 10:32](#), [Луқо 12:8](#)).

The Lord's Passover (The New Testament)

God multiplies your seed sown, and increases the fruits of your righteousness

2Co.9:10 Now he (God) that ministereth seed (sow) to the sower (seed) both minister bread (seed) for your food (meat), and multiply your seed (sow) and increase the fruits of your righteousness


- Seed (semen, sperma, neuter noun) (Gen.1:11) = The seed (masculine noun) = Logos of God. (Now the parable is this: The seed (seed) is the word (the logos) (John 1:1) (Gen.1:11))
- The sower (semen) = The Son of man (He that soweth) (John 4:37) = The seed (seed) = the good seed (seed) = the Son of man (He that soweth) (John 4:37)

The seed of God = Jesus → Bread (seed) = Flesh (seed) = Logos (seed)  
 Jhn.6:51 I am the living bread (seed) which came down from heaven: If any man eat of this bread, he shall live for ever, and the bread (seed) that I will give is my flesh (seed)  
 Jhn.6:53 I will give for the life of the world (seed)  
 Jhn.1:14 And the Word (Logos) became flesh (seed), and dwelt among us (seed)  
 Jhn.6:53 Then Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, Except ye eat the flesh of the Son of man, and drink his blood, ye have no life in you  
 → The bread is the flesh of the Son of man, who was the logos, and is the seed.  
 → To have life, you need to eat His flesh (the spiritual meat, 1Co.10:3) and drink His blood (the spiritual drink, 1Co.10:4).


The seed of promise = Christ → Seed (seed) = Rhema (seed)  
 Gal.3:16 Now to Abraham and his seed (seed) were the promises made. He saith not, And to seeds (seed) as of many, but as of one. And to thy seed (seed) which is Christ (seed)  
 Rom.9:7 Neither, because they are the seed of Abraham, are they all children (seed); but, in Isaac shall thy seed (seed) be called.  
 Mat.4:4 Man shall not live by bread (seed) alone, but by every word (seed) that proceedeth out of the mouth of God.  
 → Mat.4:4 is reinterpreted as follows: "Man shall not live by logos alone, but by every rhema that proceedeth out of the mouth of God."

The children of promise  
 Mat.13:38 The field (seed) is the world; the good seed (seed) are the children (the sons) of the kingdom; but the tares are the children (the sons) of the wicked one  
 Gal.4:28 Now we, brethren, as Isaac was, are the children (the sons) of promise  
 Rom.9:8 That is, They which are the children (the sons) of the flesh, these are not the children (the sons) of God; but the children (the sons) of the promise are counted for the seed (seed)  
 → The Son of man gives His flesh for the life of the world (Jhn.6:51) and sows the children (the sons) of promise in the kingdom of heaven (Mat.13:24)

2Co.9:10 Now he (God) that ministereth seed (seed) to the sower (the Son of man) (seed), both minister bread (seed) for your food (meat), and multiply your seed (seed) and increase the fruits of your righteousness.  
 → God ministers the seed of Christ (or the rhema) (seed) to the Son of man to sow the children (the sons) of promise in the kingdom of heaven.  
 God also ministers nourishing bread (logos) for your meat, which is the flesh of the Son of man (Jhn.6:53)  
 2Co.9:10 and multiply your seed (seed) sown, and increase the fruits of your righteousness.  
 → and multiply the logos of God sown in you, and increase the fruits of your righteousness.



The Lord's Passover of the new testament  
 (Jhn.2:6) And there were set there six waterspots of stone, after the manner of the purifying of the Jews containing two or three firkans apiece.  
 (Jhn.2:7) Jesus saith unto her, Woman, what have I to do with thee? mine hour is not yet come.  
 (Jhn.2:8) And there were set there six waterspots of stone, after the manner of the purifying of the Jews containing two or three firkans apiece.  
 (Jhn.2:9) Jesus saith unto them, Fill the waterspots with water. And they filled them up to the brim.  
 (Jhn.2:10) And he saith unto them, Draw out now, and bear unto the governor of the feast. And they bare it.  
 (Jhn.2:15) When the ruler of the feast had tasted the water that was made wine, and knew not whence it was: → When the hour was come, the water was made wine.  
 Luk.22:14 And when the hour was come, he sat down, and the twelve apostles with him.  
 → When the hour came to sit down at the table of the Lord's Passover, the status of the disciples of Jesus are changed to apostles (seed) in the gospel of John (refer to "Pentecost" for details).  
 Luk.22:15 And he said unto them, With desire I have desired to eat this passover with you before I suffer.  
 Luk.22:16 For I say unto you, I will not any more eat thereof, until it be fulfilled in the kingdom of God.  
 Luk.22:17 And he took the cup, and gave thanks, and said, Take this, and divide it among yourselves: (1Co.10:17) For the kingdom of God is not in word (logos), (seed) but in power.  
 → Jesus meant that He will no more eat the Passover of the bread or the logos of God with us (the old testament), because after He suffers, the water (the logos) will be made into the wine (the rhema) that is in the kingdom of God (the new testament), which will be done in power.  
 Luk.22:19 And he took bread, and gave thanks, and brake it, and gave unto them, saying, This is my body, which is given for you: this do in remembrance of me.  
 Luk.22:21 But behold, the hand of him that betrayeth me is with me on the table.  
 Luk.22:22 And truly the Son of man goeth, as it was determined: but woe unto that man by whom he is betrayed!  
 Luk.22:23 And they began to enquire among themselves, which of them it was that should do this thing. (1Co.11:29) For he that eateth and drinketh unworthily, eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body.  
 → The bread that Jesus broke is His body, and the cup is the new testament in His blood.  
 → But because the hand of a traitor (Judas) was with Jesus at the Lord's table, we must discern the Lord's body when eating the Lord's Passover at His table.



<sup>134</sup>Видео 26. «Фисҳи Худованд (Аҳди Ҷадид)».

- Синагогаи Шайтон

**Ваҳй 3:9** Инак, Ман онҳоро аз куништҳои шайтон хоҳам кард, ки мегӯянд, яҳудӣ ҳастанд, вале дурӯғ мегӯянд; инак, онҳоро водор хоҳам кард, ки омада, пеши пойҳои Ту сачда кунанд ва бидонанд, ки Туро дӯст доштаам.

☞ **Ваҳй 3:9** Инак, Ман онҳоро, ки худро яҳудӣ мегӯянд, вале дурӯғ мегӯянд, аз куништҳои шайтон хоҳам кард; Инак, Ман онҳоро водор хоҳам кард, ки омада, пеши пойҳои Ту сачда кунанд, ва бидонам, ки Туро дӯст доштаам.

- **Синагогаи Шайтон:** Мурочиат кунед **Ваҳй 2:9**.
- **Яҳудиён дар ибодатхонаи Шайтон:** Ӯ онҳоро водор хоҳад кард, ки омада, пеши пойҳои калисои Филадельфия сачда кунанд.

- Онҳое, ки логотипро нигоҳ медоштанд, аз соати васвасаҳо нигоҳ дошта мешаванд

**Ваҳй 3:10** Зеро ки шумо каломро риоя кардед (логосҳо) <sup>G3056</sup> аз сабри ман, Ман низ туро аз соати озмоиш нигоҳ медорам, <sup>G3986</sup> ки бар тамоми ҷаҳон хоҳад омад, <sup>G3625</sup> кӯшиш кардан (озмоиш кардан, исбот кардан) <sup>G3985</sup> онҳое, ки дар рӯи замин зиндагӣ мекунанд (замин), <sup>G1093</sup>

☞ **Ваҳй 3:10** Зеро ки шумо нишонаҳои сабри маро нигоҳ доштаед, Ман низ туро аз он нигоҳ медорам **соати васвасаҳо**, ки бар тамоми ҷаҳон хоҳад омад, то ки сокинони заминро исбот кунанд.

- **Дунё (Осмонҳо ва замин)**, ки мо ҳоло бо чашмони табиӣ худ мебинем, логотипест, ки аз чизҳое, ки ба назар мерасад, сохта нашудаанд, балки дар анбор нигоҳ дошта мешаванд ва дар оташ нигоҳ дошта мешаванд (барои ошкор кардан). **ремаи Худо** бар зидди рӯзи доварӣ ва ҳалокати одамони нопок (**Ибр 11:3**). Бинобар ин, кай **рӯзи Худованд** мисли дузде дар шаб меояд, осмон бо ғавғои азиме гузар хоҳад кард, ва унсурҳо ва инчунин замин аз гармии гарм об хоҳанд шуд, ва қорҳои дар он буда сӯхта хоҳанд шуд.<sup>135</sup>

- **Ту соати васвасаҳо** соати пеш аз мусибати бузург, инчунин «ғазабии Барра (**Ваҳй 6:16**), аз **Худо** (**Ваҳй 14:15-20**) ва аз **Худованд Худои Қодири Мутлақ** (**Ваҳй 8:1-Ваҳй 11:19**).<sup>136</sup>

→ Аммо аз шумо нигоҳ дошта мешавад **соати васвасаҳо** ки дар он сокинон хоҳанд омад замини тамоми ҷаҳон барои озмоиши имони онҳо дар вақти мусибат, зеро ки шумо хоҳед буд **ба даст овардаанд ё ҳамчун raptured 144,000**.<sup>137</sup>

- Тоҷи худро саҳт нигоҳ доред

**Ваҳй 3:11** Инак, ман ба зудӣ меоям: он чиро, ки дорӣ, нигоҳ дор, то тоҷи туро касе нагирад. <sup>G4735</sup>

☞ **Ваҳй 3:11** Инак, **Ман зуд меоям!** Он чи доред, маҳкам нигоҳ доред, то касе шуморо нагирад **тоҷ**.

→ Писари Одам ба зудӣ назди калисои Филадельфия, ки боқираҳои доно ҳастанд, меояд. Баъди онҳо ба васваса тоб овардаанд, қабул хоҳанд кард **тоҷи адолати Худованд** ваъда додааст.<sup>138</sup>

- **Тоҷ** <sup>G4735</sup>..
  - Бинак, ман (**Худованд Исои Масех, Ваҳй 3:1**) зуд меояд: ба худ саҳт часпонед **тоҷ** ки **Худованд** ба дӯстдорони Ӯ ваъда додааст, бинобар ин ҳеҷ кас тоҷи шуморо нагирад.

<sup>135</sup> Мурочиат кунед **Ваҳй 2:18**.

<sup>136</sup> Ба "**(Ваҳй 18:10-20) Довари шаҳри бузурги Бобил дар 1 соат**."

<sup>137</sup> Ба "**(Ваҳй 7:4-8) 144 000 (миллати яғонаи Худо дар рӯи замин, Исроил, боқираҳои доно<sup>137</sup>) мӯҳр бастаанд**."

<sup>138</sup> Ба "**(Ваҳй 6:1-2) Қушодани мӯҳри 1 (аспи сафед)**."

- Ғалабагон: Дар маъбади Худо сутуне сохтанд

**Ваҳй 3:12** Ҳар кӣ ғолиб ояд, дар маъбад сутуне хоҳам сохт<sup>63485</sup> аз Худои ман, ва ӯ дигар берун нахоҳад рафт:  
ва бар ӯ номи Худои худ ва номи шаҳри Худои худро хоҳам навишт,  
ки он Ерусалими нав аст, ки аз осмон аз ҷониби Худои ман нозил мешавад;  
ва ман бар ӯ худамро хоҳам навишт<sup>63450</sup> номи нав.

☞ **Ваҳй 3:12** Ҳар кӣ ғолиб ояд, ӯро сутуне хоҳам кард **маъбад** аз Ман **Худоё**,  
ва ӯ дигар берун нахоҳад рафт.  
Ман дар бораи ӯ менависам **номаз** Ман **Худоё** ва **номаз** **шаҳраз** Ман **Худоё**, **Ерусалими нав**,  
ки аз осмон аз ҷониби Ман нозил мешавад **Худоё**, ва номи нави ман.

→ **Ерусалими нав**, шаҳри муқаддас, ки дар Ваҳй 21 тасвир шудааст "**муқаддасодамон**" ё  
"**муқаддас**  
**муқаддасон**" ки аз осмон аз ҷониби Худо нозил хоҳад шуд, ҳамчун арӯсе, ки барои шавҳараш  
зинат ёфтааст, омода шудааст  
(**Ваҳй 21:2**).

- **Номи нави ман:** Номи нави онро касе намедонист **ба гӯсфанд** (арнион, <sup>6721</sup> **Ваҳй 5:6**), балки Худи Ё.  
(**Ваҳй 19:12** *Чашмонаш мисли шўълаи оташ буд, ва бар сараш тоҷҳои зиёде буданд;  
ва номе навишта шуда буд, ки онро ҷуз Худи Ё ҳеҷ кас намедонист.*)

- **Номи Худои Ман (Номи Худои ба гӯсфанд)** ва номи шаҳри Худои Ман (**ба гӯсфанд** (арнион, <sup>6721</sup> **Ваҳй 5:6**):  
→ **Шаҳри Худо** ҷои муқаддаси хайма аст (**Заб 46:4**), ки **Ерусалими нав**.  
**Заб 46:4** *Дарёе ҳаст, ки ҷўйҳояш шод гардонад шаҳри Худо,  
муқаддасҷой аз хаймаҳо аз баландтарин.*

- **Ту маъбади Худои Ҳай**, ки муқаддас аст  
**1Қр 3:17** *Агар касе маъбади Худоро палид кунад, Худо вайро хароб хоҳад кард;  
зеро ки маъбади Худо муқаддас аст, шумо кадом маъбад ҳастед.*  
**1Қр 6:19** *Чӣ? шумо намедонед, ки ҷисми шумо маъбади Рӯҳулқудс аст, ки дар шумост,  
ки шумо аз он доред **Худоё**, ва шумо аз он худ нестед?*  
**2Қр 6:16** *Ва маъбади Худо бо бутҳо чӣ созиш дорад? зеро ки шумо маъбади Худои Ҳай ҳастед;  
чун **Худоё** гуфта буд: "Дар онҳо сокин ва дар онҳо хоҳам рафт";  
ва **Ман Худои онҳо хоҳам буд, ва онҳо қавми Ман хоҳанд буд.***

→ Шумо **маъбади Худо** ки муқаддас аст, ва ҷисми шумо маъбади Рӯҳулқудс дар шумост, ки  
аз Худост, бинобар ин ҷисми шумо аз он шумо нест. Зеро ки Малакути Худо дар дохили шумост  
(**Луқо 17:21**),  
**шумо маъбади Худои Ҳай ҳастед** ки дар ту сокин ва рафтор хоҳад кард, ва ӯ ту хоҳад буд **Худоё**, ва  
**шумо**  
мешавад **Халки ӯ**.

- **Ҳама биноҳо бояд ба маъбади муқаддас дар Худованд табдил ёбанд**  
**Эфсӯсиён 2:19** *Пас, акнун шумо дигар бегона ва аҷнабиён нестед, балки ҳамватани муқаддасон  
ҳастед,  
ва аз хисоби хочагии **Худоё**;*  
**Эфсӯсиён 2:20** *Ва бар пояи ҳаввориён ва анбиё сохта шудаанд,  
**Исои Масех** ҳудаи санги асосии кунҷ аст;*  
**Эфсӯсиён 2:21** *Дар ӯ тамоми биное, ки ба ҳам мувофиқ аст, ба маъбади муқаддас дар Худованд  
мерӯяд;*

→ Шумо ҳамчун хонаи рӯҳонӣ сохта шуда истодаед, ки ба воситаи он ба Худо мақбул аст **Исои Масех**.  
Яъне, шумо бар пояи ҳаввориён ва паёмбарон сохта шудаед **Исои Масех** **Худаи санги асосӣ буд**; аз ин



рӯ, ҳамаи биноҳо бояд ба маъбади муқаддас табдил ёбанд **Худованд**, ки дар он шумо худатон якҷоя барои манзили зист сохта шудаед **Худоё** дар **Рӯҳ** ([Эфсусиён 2:21-22](#)).<sup>139</sup>

- **Маъбади бадани Исо** (парда = ҷисми ӯ)  
[Луқо 23:45](#) *Ва офтоб тира шуд, ва парда*<sup>G2665</sup> *аз маъбад*<sup>G3485</sup> *дар миёна ичора буд.*  
[15 март 38](#) *Ва парда*<sup>G2665</sup> *аз маъбад*<sup>G3485</sup> *дар ду ба ичора гирифта шуд (ду)*<sup>G1417</sup>  
*аз боло ба поён.*  
[Мат 27:51](#) *Ва инак, парда*<sup>G2665</sup> *аз маъбад*<sup>G3485</sup> *дар ду ба ичора гирифта шуд (ду)*<sup>G1417</sup>  
*аз боло ба поён; ва замин ҷунбид, ва сангҳо шикофтанд;*

(1) Пардаи хаймаи 1: муқаддасоти заминӣ

[Ибр 9:1](#) *Пас, дар ҳақиқат аҳди аввал низ дастуроте дошт (адолат)*<sup>G1345</sup> *хизмати илоҳӣ,*  
*ва дунявӣ (заминӣ)*<sup>G2886</sup> *зиёратгоҳ (муқаддаспаноҳгоҳ).*<sup>G39</sup>  
[Ибр 9:2](#) *Зеро ки дар он ҷо хайма сохта шуда буд; яқум, ки дар он шамъдон ва миз буд,*  
*ва нон; ки маъбад номида мешавад (муқаддаспаноҳгоҳ).*<sup>G39</sup>

→ Хаймаи 1-ум (кӯҳна) хизмат мекунада **муқаддаспаноҳгоҳ**, ки танҳо дар гӯшт ва нӯшокиҳои истода, ва шустани ғаввосҳо, ва **адолати ҷисмонӣ**, то замони ислоҳот ба гардани онҳо бор карда шудааст

(Ибр 9:10).

[Ибр 10:19](#) *Пас, эй бародарон, ҷуръат дошта бошед, ки ба муқаддастарин дохил шавед (мақони муқаддас)*<sup>G39</sup>

бо хуни **Исо**,

[Ибр 10:20](#) *Бо роҳи нав ва зинда, ки ӯ ба воситаи парда барои мо бахшидааст,*<sup>G2665</sup>  
*яъне ҷисми ӯ;*

→ Пардаи 1-ум барои қурбонӣ ва қурбонӣ барои гуноҳ мувофиқи шариат аст, аммо хуни **Исо** дорад  
моро ба воситаи парда (1) тақдир кард, ё ҷисми аз **Исо**. Бинобар ин, бародарон бояд далерона дохил шудан **муқаддасмуқаддасотӣ**<sup>G39</sup> дар осмон.

(2) Пардаи хаймаи 2 (нав): Хонаи муқаддас

[Ибр 9:11](#) *Аммо Масеҳ ки саркоҳини чизҳои неки оянда меояд, аз ҷониби бузургтар ва хаймаи муқамалтар, бо даст сохта нашудааст, яъне на аз ин бино;*

[Ибр 9:12](#) *На бо хуни бузу гӯсолаҳо, балки бо хуни худ як бор ба он дохил шуд ҷои муқаддас (муқаддас),*<sup>G39</sup> *ба даст оварда наҷоти абадӣ барои мо.*

→ (Хаймаи муқамалтар) Азбаски дониши гуноҳ ба воситаи шариат пайдо мешавад, ҳеч башар ба воситаи аъмоли шариат сафед карда нахоҳад шуд ([ба Рӯм 3:20](#)). Аммо аз ҷониби ӯ **хун, Масеҳ** як бор ворид шуд **муқаддаспаноҳгоҳ**,<sup>G39</sup> ки хаймаи муқамалтаре аст, ки бо дастҳо сохта нашудааст (бинои маъбад ва на бо хуни бузғо ва гӯсолаҳо, ки ба даст оварда шудааст) **абайфидия** барои мо.

- **Пардаи дуюм:** **Худоё** яқумро гирифт (пардаи хайма мувофиқи шариат қурбонӣ ва қурбонӣҳои гуноҳро талаб мекард, бинобар ин, хаймаи муқамалтар ё хаймаи дуюм лозим буд), то ки моро тавассути бадани муқаддас тақдир кунад. **Исои Масеҳ** як бор барои ҳама ([Ибр 10:8-10](#)).

(3) Хаймаи дуюми (нав) “пас”<sup>2<sup>nd</sup></sup> **парда:** Муқаддастарин маъбади ҳама

[Ибр 9:3](#) *Ва пас аз пардаи дуюм, хаймаи муқаддас, ки номида мешавад*

<sup>139</sup>Видеои 41. «Дар Худованд инкишоф диҳед, то ки дар назари Худо мақбул шавед».  
[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/41-grow-in-the-lord-to-be-acceptable-to-god/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/41-grow-in-the-lord-to-be-acceptable-to-god/).



**муқаддастарин (паноҳгоҳ) аз хама,**<sup>G39G39</sup>

→ Хаймаи 2-ум (нав) «пас аз» пардаи 2-юм номида мешавад **муқаддаси муқаддас (паноҳгоҳ)**

аз

хама<sup>G39G39</sup> (**Ибр 9:3**). Ин ҷоест, ки дар он ҷо **Худованд (Худовандо, Масеҳ)**<sup>H3068</sup> вомехурад ва бо бани-Исроил сухан гӯед (**Хуруҷ 25: 2-22**).

**- Пардаи маъбад**<sup>140</sup>

- пардаи маъбад: дар мобайн (пеш аз он ки пардаи маъбад аз боло то боло дарида буд) **поён**)

- ① Ва офтоб тира шуд (**Лук23:45**)
- ② ва пардаи маъбад аввал аз мобайн дарида шуд<sup>G3319</sup> (**Лук23:45**)

**- Твай пардаи маъбад: ба ду киро**

- ③ инак, пардаи маъбад, дар ду ба иҷора гирифта шуд аз боло ба поён (**Матто 27:51**)
- ④ ва замин ларзид ва санғо шикофтанд (**Матто 27:51**);
- ⑤ ва қабр<sup>G3419</sup> қушода шуданд; (**Матто 27:52**)
- ⑥ ва ҷасадҳои муқаддаси муқаддас<sup>G40</sup> ки хоб бархост (**Матто 27:52**),
- ⑦ ва аз қабр берун омад<sup>G3419</sup> пас аз эҳёи ӯ,
- ⑧ ва ба шаҳри муқаддас рафт,
- ⑨ ва ба бисёриҳо зоҳир шуд (**Матто 27:53**).

• **Пеш аз эҳёи мурдагон**<sup>141</sup>

- **Маргаз** Одам то Мусо ҳукмронӣ мекард, бинобар ин ҷасадҳое, ки дар давраи подшоҳии онҳо хобида буданд **марг** дар қабри бастаанд<sup>G3419</sup> (**Матто 27:52, ба Рум 5:14**).

• **Пас аз эҳёи мурдагон**

- Ҷасадҳои писарони подшоҳӣ аз қабр берун омаданд<sup>G3419</sup> ва ба шаҳри муқаддас рафт (**⑥-⑨**).

- **Матто 27:51-53** ҳодисаест, ки пас аз он ки Исо Рӯҳи Худо ба салиб таслим кард, рӯй дод, аммо аҳамият диҳед, ки он **манзараи баъди зинда шудани Уро тасвир мекунад.**

→ **Исои Масеҳ** пас аз маргаш дафн карда шуд ва мувофиқи Навиштаҳо дар рӯзи сеюм аз нав эҳё шуд (**1Қр 15:4**), ҳамин тавр **Матто 27:52** тавсифи ҳодисаест, ки «пас аз эҳёи ӯ» руҳ медиҳад вдар ин ҷо

ҷасадҳо

аз бисёр муқаддасон, ки дар хоб рафта буданд, бармехезад.

• **Одамон дар шаҳри муқаддас = Шаҳри бузург = Ерусалими муқаддас**

- **Занони Барра** шаҳри бузург, Ерусалими муқаддасро, ки аз осмон фуруд меояд, месозад **Худоё** (**Ваҳй 21:10**) ки **Худованд Худои Қодири Мутлак** ва **Барра** мебошанд **маъбад** (**Ваҳй 21:22**) гирифтани **нӯри Худоё** (**Ваҳй 21:3**). Дигар лаънат ё шаб нахоҳад буд ва онҳо ба шамъ ё шамъ ниёз надоранд

<sup>140</sup>Ба “[Расми 3-е]” ё

Видео 39. «Пайдарбандии эҳтимолии вақти маслӯб кардани Исо». [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/39-possible-time-sequence-of-crucifixion-the-first-and-last-adam-the-resurrection-of-the-dead/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/39-possible-time-sequence-of-crucifixion-the-first-and-last-adam-the-resurrection-of-the-dead/).

<sup>141</sup>Дар ҳамон ҷо.

нури офтоб зеро **чалони Худосабук** мекунад.<sup>142</sup>

→ Шумо (арӯс, **зани Барра**) мегардад **зани Барра** дар **Ерусалими муқаддас** ки аз осмон аз ҷониби Худо фуруд меояд (**Ваҳй 21:10**).<sup>143</sup>

- **Ерусалими муқаддас** (**Ваҳй 3:12** *дубора тарҷума шудааст*)

→ Он ки ғолиб меояд (**зани Барра**), ман (**Барра**) сутунеро дар **маъбади Худои ман** (ки дар **Ерусалими муқаддас** дар Ерусалими Нав),<sup>144</sup> ва вай дигар берун нахоҳад рафт; ва ман

менависам

бар ӯ номи ман **Худоё**, ва номи шаҳри Худои ман (ки дар Ерусалими Нав аст **Ерусалими осмонӣ**, **Ибр 12:22**),<sup>145</sup> ки аз осмон фуруд меояд **Худовандам** (**Барраи Худоё**): ва номи нави худро бар ӯ хоҳам навишт.

→ **Ерусалими муқаддас**, **шаҳри бузурге**, ки дар он "**арӯсон**, **ёзанони Барра**" ҳастанд, сохтани он **шаҳри бузург** (**Ваҳй 21:9-10**).

**Ваҳй 3:13** Ҳар кӣ гӯш дорад, бишнавад, ки Рӯҳ ба калисоҳо чӣ мегӯяд.

- Муроҷиат кунед **Ваҳй 21:10** барои тафсилоти бештар.

† Агар шуморо Рӯҳулқудс роҳнамоӣ кунад, шумо метавонед бишнавед, ки Рӯҳ ба калисои Филадельфия чӣ мегӯяд, зеро Рӯҳи Падар ё Рӯҳулқудс дар шумо сухан меронад (**Матто 10:20**, **март 13:11**).

<sup>142</sup>Видео 24. «Ту Ерусалими муқаддас ҳастӣ (3/3).»

[www.therhemaofthelord.com/new-jerusalem/24-the-house-of-god-you-are-the-holy-jerusalem/](http://www.therhemaofthelord.com/new-jerusalem/24-the-house-of-god-you-are-the-holy-jerusalem/), & Видеои 36. «Масалҳо: Малакути Осмон ва Малакути Худо». [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/36-the-parables-the-kingdom-of-heaven-the-kingdom-of-god/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/36-the-parables-the-kingdom-of-heaven-the-kingdom-of-god/).

<sup>143</sup>Видеои 48. «8. Ханука». [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/48-the-feasts-of-the-lord-8-hanukkah/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/48-the-feasts-of-the-lord-8-hanukkah/).

<sup>144</sup>Ба "[Расми 21] Хаймаи нав дар осмон ва Хонаи Худо" муроҷиат кунед.

<sup>145</sup>Видео 24. "Хонаи Худо (Ҳастӣ 28)."

[www.therhemaofthelord.com/new-jerusalem/24-the-house-of-god-you-are-the-holy-jerusalem/](http://www.therhemaofthelord.com/new-jerusalem/24-the-house-of-god-you-are-the-holy-jerusalem/).

Possible time sequence of the crucifixion of Jesus

The crucifixion of Jesus is described in all four gospels (Matthew, Mark, Luke, & John)

Matthew	Mark
<p>Mat 27:45 Now from the sixth hour there was darkness over all the land (ground) until the ninth hour.</p> <p>Mat 27:46 And about the ninth hour Jesus cried with a loud voice, saying,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Eli, Eli, lama sabachthani?</b> that is to say, <b>My God, my God, why hast thou forsaken me?</b></li> </ul> <p>Mat 27:47 Some of them that stood there, when they heard that, said, This man calleth for Elias.</p> <p>Mat 27:48 And straightway one of them ran, and took a sponge, and filled it with vinegar, and put it on a reed, and gave him to drink.</p> <p>Mat 27:49 The rest said, Let be, let us see whether Elias will come to save him.</p> <p>Mat 27:50 And he bowed (laid) his head, and gave up the ghost.</p> <p>Mat 27:51 And, behold, the veil of the temple was rent in twain from the top to the bottom, and the earth did quake, and the rocks rent.</p> <p>Mat 27:52 And many bodies of the saints (the holy) which slept arose, and went into the holy city, and appeared unto many.</p> <p>Mat 27:53 And came out of the graves after his resurrection, and went into the holy city, and appeared unto many.</p> <p>Mat 27:54 Now when the centurion saw what was done, he glorified God, saying, Certainly this was a righteous man.</p> <p>Mat 27:55 And all the people that came together to that sight, beholding the things which were done, smote their breasts, and returned.</p> <p>Mat 27:56 And all his acquaintance, and the women that followed him from Galilee, stood afar off, beholding these things.</p>	<p>Mar 15:33 And when the sixth hour was come, there was darkness over the whole land until the ninth hour.</p> <p>Mar 15:34 And at the ninth hour, Jesus cried with a loud voice, saying,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Eloi, Eloi, lama sabachthani?</b> which is, being interpreted, <b>My God, my God, why hast thou forsaken me?</b></li> </ul> <p>Mar 15:35 And some of them that stood by, when they heard it, said, Behold, he calleth Elias.</p> <p>Mar 15:36 And one ran and filled a sponge full of vinegar, and put it on a reed, and gave him to drink, saying, Let alone, let us see whether Elias will come to take him down.</p> <p>Mar 15:37 And Jesus cried with a loud voice, and gave up the ghost (breathed His last).</p> <p>Mar 15:38 And the veil of the temple was rent in twain from the top to the bottom.</p> <p>Mar 15:39 And when the centurion, which stood over against him, saw that he so cried out, and gave up the ghost, he said, Truly this man was the Son of God.</p> <p>Mar 15:40 There were also women looking on afar off: among whom was Mary Magdalene, and Mary the mother of James the less and of Joseph, and Salome; and many other women which came up with him unto Jerusalem.</p> <p>Mar 15:41 (Who also, when he was in Galilee, followed him, and ministered unto him;) and many other women which came up with him unto Jerusalem.</p> <p>Mar 15:42 And he bowed (laid) his head, and gave up the ghost.</p> <p>Mar 15:43 And, behold, the veil of the temple was rent in twain from the top to the bottom, and the earth did quake, and the rocks rent.</p> <p>Mar 15:44 And, behold, the sepulchre was opened, and many bodies of the saints which slept arose, and went into the holy city, and appeared unto many.</p> <p>Mar 15:45 And when the centurion saw what was done, he glorified God, saying, Certainly this was a righteous man.</p> <p>Mar 15:46 And all the people that came together to that sight, beholding the things which were done, smote their breasts, and returned.</p> <p>Mar 15:47 And all his acquaintance, and the women that followed him from Galilee, stood afar off, beholding these things.</p>
Mark	John
<p>Mar 15:33 And when the sixth hour was come, there was darkness over the whole land until the ninth hour.</p> <p>Mar 15:34 And at the ninth hour, Jesus cried with a loud voice, saying,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Eli, Eli, lama sabachthani?</b> that is to say, <b>My God, my God, why hast thou forsaken me?</b></li> </ul> <p>Mar 15:35 And some of them that stood by, when they heard it, said, Behold, he calleth Elias.</p> <p>Mar 15:36 And one ran and filled a sponge full of vinegar, and put it on a reed, and gave him to drink, saying, Let alone, let us see whether Elias will come to take him down.</p> <p>Mar 15:37 And Jesus cried with a loud voice, and gave up the ghost (breathed His last).</p> <p>Mar 15:38 And the veil of the temple was rent in twain from the top to the bottom.</p> <p>Mar 15:39 And when the centurion, which stood over against him, saw that he so cried out, and gave up the ghost, he said, Truly this man was the Son of God.</p> <p>Mar 15:40 There were also women looking on afar off: among whom was Mary Magdalene, and Mary the mother of James the less and of Joseph, and Salome; and many other women which came up with him unto Jerusalem.</p> <p>Mar 15:41 (Who also, when he was in Galilee, followed him, and ministered unto him;) and many other women which came up with him unto Jerusalem.</p> <p>Mar 15:42 And he bowed (laid) his head, and gave up the ghost.</p> <p>Mar 15:43 And, behold, the veil of the temple was rent in twain from the top to the bottom, and the earth did quake, and the rocks rent.</p> <p>Mar 15:44 And, behold, the sepulchre was opened, and many bodies of the saints which slept arose, and went into the holy city, and appeared unto many.</p> <p>Mar 15:45 And when the centurion saw what was done, he glorified God, saying, Certainly this was a righteous man.</p> <p>Mar 15:46 And all the people that came together to that sight, beholding the things which were done, smote their breasts, and returned.</p> <p>Mar 15:47 And all his acquaintance, and the women that followed him from Galilee, stood afar off, beholding these things.</p>	<p>Jhn 19:28 After this, Jesus knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, saith, I thirst.</p> <p>Jhn 19:29 And straightway one of them ran, and took a sponge, and filled it with vinegar, and put it on a reed, and gave him to drink.</p> <p>Jhn 19:30 And when Jesus had cried again with a loud voice, and yielded up the ghost, he bowed (laid) his head, and gave up the ghost.</p> <p>Jhn 19:31 And, behold, the veil of the temple was rent in twain from the top to the bottom, and the earth did quake, and the rocks rent.</p> <p>Jhn 19:32 And, behold, the sepulchre was opened, and many bodies of the saints which slept arose, and went into the holy city, and appeared unto many.</p> <p>Jhn 19:33 And when the centurion saw what was done, he glorified God, saying, Certainly this was a righteous man.</p> <p>Jhn 19:34 And all the people that came together to that sight, beholding the things which were done, smote their breasts, and returned.</p> <p>Jhn 19:35 And all his acquaintance, and the women that followed him from Galilee, stood afar off, beholding these things.</p>
Luke	Luke
<p>Luk 23:44 And it was about the sixth hour, and there was a darkness over all the earth (ground) until the ninth hour.</p> <p>Luk 23:45 And the sun was darkened, and the veil of the temple was rent in the midst, and the rocks rent.</p> <p>Luk 23:46 And when Jesus had cried again with a loud voice, he bowed (laid) his head, and gave up the ghost.</p> <p>Luk 23:47 And, behold, the veil of the temple was rent in twain from the top to the bottom, and the earth did quake, and the rocks rent.</p> <p>Luk 23:48 And, behold, the sepulchre was opened, and many bodies of the saints which slept arose, and went into the holy city, and appeared unto many.</p> <p>Luk 23:49 And when the centurion saw what was done, he glorified God, saying, Certainly this was a righteous man.</p> <p>Luk 23:50 And all the people that came together to that sight, beholding the things which were done, smote their breasts, and returned.</p> <p>Luk 23:51 And all his acquaintance, and the women that followed him from Galilee, stood afar off, beholding these things.</p>	<p>Luk 23:44 And it was about the sixth hour, and there was a darkness over all the earth (ground) until the ninth hour.</p> <p>Luk 23:45 And the sun was darkened, and the veil of the temple was rent in the midst, and the rocks rent.</p> <p>Luk 23:46 And when Jesus had cried again with a loud voice, he bowed (laid) his head, and gave up the ghost.</p> <p>Luk 23:47 And, behold, the veil of the temple was rent in twain from the top to the bottom, and the earth did quake, and the rocks rent.</p> <p>Luk 23:48 And, behold, the sepulchre was opened, and many bodies of the saints which slept arose, and went into the holy city, and appeared unto many.</p> <p>Luk 23:49 And when the centurion saw what was done, he glorified God, saying, Certainly this was a righteous man.</p> <p>Luk 23:50 And all the people that came together to that sight, beholding the things which were done, smote their breasts, and returned.</p> <p>Luk 23:51 And all his acquaintance, and the women that followed him from Galilee, stood afar off, beholding these things.</p>

When arranging the time sequence of each gospel...

(Ваҳй 3:14-22) (7) Ба фариштаи калисои Лудкия

**Ваҳй 3:14** Ва ба фариштаи калисои Лудкия<sup>G2994</sup> навиштан;  
Ин чизҳоро Омин (ба ростӣ) мегӯяд: <sup>G281</sup> содиқ ва ҳақиқӣ <sup>G228</sup> шоҳид, <sup>G3144</sup>  
ибтидои офариниши Худо;

☞ **Ваҳй 3:14** Ва ба фариштаи калисои Лудкия бинавис;  
Ин суҳанҳоро Омин мегӯяд, ки шоҳиди мӯъмину ҳақиқӣ, ибтидои офариниш **Худоё**:

➤ Шоҳиди мӯътамад ва ҳақиқии ибтидои офариниши Худо кист?

• **Оғози офариниши Худо**

**Ҳастӣ 2:4** Инҳо наслҳоянд <sup>H8435</sup> аз осмон <sup>H8064</sup> ва аз замин <sup>H776</sup>  
вақте ки онҳо офарида шуданд, <sup>H1254</sup>  
дар руз <sup>H3117</sup> ки **Худованд** (Худованд) <sup>H3068</sup> **Худоё** <sup>H430</sup>  
**сохта шудааст** <sup>H6213</sup> замин <sup>H776</sup> ва осмонҳо <sup>H8064</sup>.

→ Дар **Ҳастӣ 1, Худоё** ('Оллоҳим) <sup>H430</sup> осмонҳову замин ва тамоми лашкари онҳоро офарид. Баъд аз **Ҳастӣ 2:4, Худованд** (Худованд) <sup>H3068</sup> **Худоё** буддар сохтани чизҳое, ки аз рӯи ҷӣ иштирок мекунанд **Худоё** офарида шудааст.<sup>147</sup>

→ Агар ин тавр бошад, ин кист **ХУДОВАНД** (Худованд)?

• **Шоҳиди ҳақиқӣ ва мӯътамад**

**Ирмиё 42:5** Он гоҳ ба Ирмиё гуфтанд: **Худованд** <sup>H3068</sup> бошад **адуруст** <sup>H571</sup> ва **вафодор** (бовар кардан) <sup>H539</sup>  
шоҳиддар байни мо, агар мо аз рӯи ҳама чиз набошем (рема <sup>H1697</sup>)<sup>148</sup>  
барои ки **Худованд** (Худованд) <sup>H3068</sup> ту **Худоё** (Илоҳим) <sup>H430</sup> туро назди мо мефиристад.

→ **Худованд** (Худованд) <sup>H3068</sup> шоҳиди ҳақиқӣ ва вафодор аст, ва **Худованд Худо** (Яҳува Илоҳим) ба ҳамаатон мефиристад **рема**.

**1 Юҳанно 5:20** Ва мо инро медонем **Писари Худо** омад, ва ба мо ақл дод,  
то ки ўро бишиносем (**Худоё**) яъне **дуруст** <sup>G228</sup>, ва мо дар Ў ҳастем, ки ҳаст **дуруст**, <sup>G228</sup>  
ҳатто дар Писари худ **Исои Масеҳ**. Ин ҳақиқат аст <sup>G228</sup> **Худоё**, ва абадӣ **хаёт**.

**Аъмол 10:36** Калима (логотип) <sup>G3056</sup> ки Худо ба фарзандон (писарон) фиристодааст <sup>G5207</sup> аз Исроил,  
сулхро мавъиза мекунад **Исои Масеҳ**: (ў аст **Худовандо** аз ҳама :)

→ Ҳақиқат аст **Худоё**, ва ҳақиқӣ **Худоё** аст (**Худовандо**) <sup>H3068</sup> кист **Масеҳ**, ва мо дар ин **Худои ҳақиқӣ** дар аз они **Худо** Писар **Исои Масеҳ**, кист **Худовандо** <sup>G2962</sup> аз ҳама (**Аъмол 10:36** Логотипҳо ба банӣ-Исроил: **Исои Масеҳ** аст **Худовандо** аз ҳама).

**Аъмол 4:24** (Паёмбарон) чун ин суҳанро шуниданд, садо баланд карданд **Худоё** бо як овоз гуфт:  
**Худовандо** (*despotēs*), <sup>G1203</sup> шумо ҳастед **Худоё** (θεός, Теос), <sup>G2316</sup> ки сохтааст <sup>G4160</sup> осмон, <sup>G3772</sup>  
ва замин (замин), <sup>G1093</sup> ва баҳр, <sup>G2281</sup> ва ҳама <sup>G3956</sup> ки дар <sup>G1722</sup> онҳо ҳастанд:

→ **Худовандо** (*despotēs*) <sup>G1203</sup> шумо **Худоё** = **Худованд** (Худованд) <sup>H3068</sup> шумо **Худоё** <sup>H430</sup>  
-**Худованд Худо**: Ба гуфтаи ҳаввориён, **Худовандо** (*despotēs*) <sup>G1203</sup> шумо **Худоё** ки сохт осмон ва замин (замин, баҳр ва тамоми лашкари онҳо, **Аъмол 4:24**), ҳамон аст **Худованд** (Худованд) <sup>H3068</sup> шумо **Худоё** <sup>H430</sup> дар **Ҳастӣ 2:4**.

<sup>147</sup>Видео 1. "Дар ибтидо ва қадамҳои офариниш." [www.therhemaofthelord.com/course1/lesson1/](http://www.therhemaofthelord.com/course1/lesson1/).

<sup>148</sup>Видео 11. «Назари назди Худо (Мӯйи сар).

<https://therhemaofthelord.com/uncategorized/31-a-nazarite-unto-god-the-hair-of-the-head/>

-Ҳамин тариқ, **Худовандо** (despotēs) ишора мекунад **Худованд** (Худованд) дар **Ҳастӣ 2:4**.

- † Ҳаввориён ҳамчун шоҳидони бузургии Ў, қудрат ва омадани моро ба шумо маълум карданд **Худованд Исои Масех**.<sup>149</sup>
- † Хизматгорон дар зери **Худованд** (despotēs), ки вафодор аст (**1Т 6:2**), муқаддас ва ҳақиқӣ (**Ваҳй 6:10**), ва **Худованд** (Яҳува) шоҳиди ҳақиқӣ ва содиқ аст, ва **Худоё** он касест, ки ҳақ аст, ва ҳақиқати Ў дар Писари Ўст, **Исои Масех**, кист **Худовандо** аз хама.

Бинобар ин, **Ваҳй 3:14** ба таври зерин навиштан мумкин аст:

→ **Ваҳй 3:14** Ин суҳанонро Омин меғӯяд, **Худовандо** мо **Худоё** (**Худовандо** **Худои мо**) **мӯъминон** ва **дуруст шоҳид**, **ибтидо аз офариниши Худо**;

- Агар **Худованд** (**деспотхо**)<sup>G1203</sup> ба **Худованд** ишора мекунад (**Худовандо**)<sup>H3068</sup> дар **Ҳастӣ 2:4**, пас кист **Худованд** (**деспотхо**)<sup>G1203</sup>?  
**Ваҳй 6:10** Ва бо овози баланд фаръёд зада, гуфтанд: «То ба кай, эй! **Худовандо** (**деспотхо**),<sup>G1203</sup> **муқаддас** ва **дуруст**,  
Оё доварӣ намекуни ва хуни моро аз сокинони замин (замин) намегирӣ<sup>G1093</sup>?

(Худованд (Стронг **G1203**, δεσπότης, деспотхо) бар зидди **Худованд** (Стронг **G2962**, κύριος, Кириос))

- **Худовандо** (Қувват **G1203**, δεσπότης, деспотхо)  
**Луқо 2:29** **Худовандо** (despotēs),<sup>G1203</sup> акнун ба бандаи худ иҷозат деҳ<sup>G1401</sup> мувофиқи каломи худ ба саломатӣ бирав (**рема**):<sup>G4487</sup>  
→ Рема аз ҷониби дода мешавад **ба** **Худовандо** (**деспотхо**).<sup>G1203</sup>

**1Т 6:1** Бигзор ҳамаи ғуломон, ки зери юғ ҳастанд, оғоёни худро ҳисоб кунанд, **Худовандо**, **деспотхо**)<sup>G1203</sup>

*сазовори тамоми шараф аст, ки номи **Худоё** (θεός, Теос)<sup>G2316</sup> ва таълимоти Ўро таҳқир накунед.*<sup>G987</sup>

**1Т 6:2** Ва онон, ки имон овардаанд (**вафодор**)<sup>G4103</sup> устодон (**Худовандо**, **деспот**),<sup>G1203</sup>

*бигзор онҳоро хор накунанд, зеро ки онҳо бародаранд,<sup>G80</sup> балки ба онҳо хизмат кунед, зеро онҳо содиканд<sup>G4103</sup> ва азизам,<sup>G27</sup> шарикони ғоида. Ин чизҳо таълим медиҳанд ва насиҳат мекунанд.*

**1Т 6:3** Агар касе ба таври дигар таълим диҳад, ва ба солим розӣ набошад, (**садо**)<sup>G5198</sup> калимаҳо (**логотипҳо**),<sup>G3056</sup>

*хатто суҳанони мо **Худовандо Исои Масех**, ва ба таълимоте, ки мувофиқи парҳезгорӣ аст;*

**1Т 6:4** Вай мағрур аст, чизеро наредонад, аммо ба саволҳо ва ҷанҷолҳои суҳан (**логотипҳо**),<sup>G3056</sup> ки аз он ҳасад, ҷанҷол, паноҳгоҳҳо, гумонҳои бад,

**1Т 6:5** Мубоҳисаҳои нодурусти одамони ақли фосид ва бевафои ҳақиқат,<sup>G225</sup> гумон кунед, ки ғоида парҳезгорӣ аст: аз инҳо канорагирӣ кунед.)

→ Хизматгорон дар зери **Худовандо** (despotēs) гиromидошти номи **Худоё** то ки таълимоти Ў

нест

куфр кард.

→ **Худовандо** (despotēs) содик аст<sup>G4103</sup>.

→ Логотипҳои садоии **Худованд** (despotēs) аз **Худованд Исои Масех**.

**2Тм 2:21** Агар мард (касе)<sup>G5100</sup> Пас, худро аз инҳо пок кун, вай зарфи иззат хоҳад буд, тақдис карда, барои истифодаи оғо мулоқот мекунанд **Худовандо** (despotēs),<sup>G1203</sup> ва ба ҳар кори нек омода буд.

→ **Худовандо** (despotēs) шуморо ба хар як «кори нек» тайёр мекунад.

<sup>149</sup>Видеои 44, "Пешгӯии Навиштаҳо (2 Петрус 1) 2/2." [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/44-the-logos-the-rhema-in-the-last-days-2-peter-3-the-prophecy-of-the-scripture-2-peter-1-3/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/44-the-logos-the-rhema-in-the-last-days-2-peter-3-the-prophecy-of-the-scripture-2-peter-1-3/).

2Пот 2:1 Аммо дар байни мардум анбиёи козиб низ буданд,  
чунон ки дар миёни шумо муаллимони козиб хоҳанд буд,  
ки ба таври махфӣ бидъатҳои лаънатӣ, ҳатто инкор мекунанд Худованд (despotēs), <sup>G1203</sup>  
ки харида (фида кардан) <sup>G59</sup> онҳо ба сари худ ҳалокати зуд меоранд.

→ Дар Худовандо (despotēs) туро бо хуни гаронбаҳо харида (фода кард). Масех.

- Худовандо (despotēs) <sup>G1203</sup> Худоё = Худованд (кирио) <sup>G2962</sup> Исои Масех

Яхудо 1:4 Зеро баъзе одамоне ҳастанд, ки ғофил буданд, ки пеш аз қадим ба ин маҳкумият таъин шуда буданд,

одамони нопок, файзи моро гардонда Худоё <sup>G2316</sup> ба фиқсу фучур,

ва ягонро инкор мекунанд Худовандо (despotēs) <sup>G1203</sup> Худоё, <sup>G2316</sup> ва (ҳатто) <sup>G2532</sup> мо Худованд

Исои Масех.

→ Фақат Худовандо (despotēs) <sup>G1203</sup> Худоё аст Худованд (кирио) <sup>G2962</sup> Исои Масех.

Ваҳй 6:10 Ва бо овози баланд фаръёд зада, гуфтанд:

То кай, О Худовандо (despotēs), <sup>G1203</sup> муқаддас <sup>G40</sup> ва рост, <sup>G228</sup>

Оё доварӣ намекуни ва хуни моро аз сокинони замин (замин) намегирӣ <sup>G1093</sup>?

→ Худовандо (despotēs), <sup>G1203</sup> дурӯст аст <sup>G228</sup>.

- † Худованд (despotēs) = Хуни Масех (Исо чун барраи қурбонӣ <sup>G286</sup> беайб ва бе доғ, ки шуд Масех (Барраи ҳукмронӣ <sup>G721</sup>) Фисҳи мо).

→ Худованд (despotēs) шуморо ба ҳар кори хайр омода месозад (2Тм 2:21).

Шумо бо хуни гаронбаҳо харидед (харидаед). Масех (Хуни Масех (Исо

чун барра <sup>G286</sup> беайб ва бе доғ, ки шуд Масех (Барра <sup>G721</sup>) Фисҳи мо,

1Пт 1:19), ва ба Худовандо (despotēs) он касест, ки шуморо харидааст (2Пот 2:1).

- Логотипҳои садои ӯ номи худро эҳтиром мекунанд Худоё ва таълимоти ӯ, ки он аст Худованд Исои Масех,

ва бандагони Худро ба саломатӣ ба ҳасби руҳияи худ мегардонад. Луқо 2:29).

→ Аз ин рӯ, танҳо Худовандо (despotēs) Худоё аст Худованд (кирио) Исои Масех (Яхудо 1:4).

Худованд (despotēs) = Худованд (Худованд)

- Инчунин, аз ҳаввориён дар Аъмол 4:24, маълум аст, ки Худовандо (despotēs, Аъмол 4:24) Худоё ишора мекунанд

Худованд (Худованд) Худоё дар Ҳастӣ 2:4, Дар 2Шб 7:24, Худованд (Худованд) <sup>H3068</sup> халқи Худ

Исроилро тайёр мекунанд

то абад барои ӯ қавм бимонанд ва Худованд (Худованд) <sup>H3068</sup> шуд ба Худоё <sup>H430</sup> барои мардуми Исроил абадан. <sup>150</sup>

ХУДОВАНД (Худованд) <sup>H3068</sup> Худоё <sup>H430</sup> = Худовандо (despotēs) <sup>G1203</sup> шумо Худоё

— Ин ХУДОВАНД (Худованд) <sup>H3068</sup> Худоё <sup>H430</sup> осмонҳову замин ва инчунин тамоми лашкари онҳоро бар чӣ офарид Худоё дар ибтидо офарида шудааст ва тамоми ремаро ба шумо мефиристад (Ирмиё 42:5). Ин ХУДОВАНД (Худованд) Худоё (Ҳастӣ 2:4) ҳамон тавре аст Худовандо (despotēs) шумо Худоё, ки осмон ва заминро «офарид» (замин, баҳр ва тамоми лашкари онҳоро, Аъмол 4:24).

→ Ба ибораи дигар, Масех (Амал 2:36, Кол 3:4), Писари зиндаҳо Худоё, кист Худованд (Худованд) шумо Худоё (Хуруҷ 6:7, Деу30:20), «ҳаёти» шумост. Исо нони хаёт аст ва ҳаёт аз он нонаст Масех, ки мо бо ӯ дар ҷалол зоҳир хоҷем шуд (Кол 3:4).

Исо аст Масех, Писари Худо (аз ҷониби бовар кардан, шумо доред ҳаёт ба номи ӯ, Юҳанно 20:31), ва

<sup>150</sup>Видеои 6. «Худованд Худои шумо мешавад».

[www.therhemaofthelord.com/course2/6-the-book-of-the-generations-from-adam-to-jesus-the-sons-of-israel-israel/](http://www.therhemaofthelord.com/course2/6-the-book-of-the-generations-from-adam-to-jesus-the-sons-of-israel-israel/).



ин **Исо Масех** аст **Худованд** (кирос) <sup>G2962</sup> аз ҳама (**Худованд Исои Масех**, [Амал 2:36](#), [Кол 3:4](#)).<sup>151</sup>

\*Боз такрор кардан, **Худованд** (despotēs) ишора мекунад **Худованд** (Худованд),  
ва **бахУДОВАНД** (Худованд)  
ки ту шуд **Худоё** (Худои тамоми башар) аст **Худованд Исои Масех**.<sup>152</sup>

**Чо 2:1** Дар Сион карнай навоҳед, ва дар кӯҳи муқаддаси ман бонги изтироб занед: бигзор  
ҳама

сокинони замин (замин) <sup>H776</sup> ларзон: барои рӯзи Худованд (**Худовандо**)  
меояд, зеро ки наздик аст;

**Чо 3:17** Пас хоҳед донист, ки Ман Худованд ҳастам (**Худовандо**) шумо **Худоё** дар Сион зиндагӣ мекунад,  
кӯҳи муқаддаси ман!  
ба воситаи вай дигар.

† **Исо** аст **барра** (амнос) <sup>G286</sup> аз **Худо**, ки гуноҳи ҷаҳонро аз худ мегирад ([Юҳанно 1:29](#)), ва шумо ҳастед **фатир** чун **Масех** мо **Фисх** барои мо қурбон шуд ([1Қр 5:7](#)). Бо ин роҳ, мо як логотипи пешгӯӣ нисбат ба шамъ устувортар <sup>G3088</sup> (**Барра**) ки дар чои торик меदурӯхад, то субҳ аз торикии шаб раҳна кунад ва **нури Худо** ба вучуд меояд, то дар дилҳоят нур бахшад ([2Пт 1:19](#)).<sup>153</sup>

- Дар ибтидо логос буд ва логос бо Худо буд ва логос Худо буд ([Jhn1:1](#)).  
Аммо вақте ки нури Худо бархост ва шамъи Барраро дар дилҳои шумо равшан кунад, нур мегардад **ремаи Худо**.

-Тафсири [Jhn1:1](#)

→ Дар ибтидо буд **логотипҳо**, ва **логотипҳо** (**Барра**, ки дар чои торик меदурӯхад) бо буд **Худоё**, ва **логотипҳо** буд **Худоё** (то даме ки субҳ аз торикии шаб мешиканад). **Барра** аст **ба ХУДОВАНД** ки шуд **Худоё** аз **тамоми гӯшт**. Ҳамин тавр, вақте ки субҳ аз торикии шаб мешиканад (**логотипҳо** буд **Худоё**), **нури Худо** дар дилҳои шумо ба вучуд меояд, ва шумо ба ёд хоҳед овард **рема** ки аз ҷониби анбиёи муқаддас ва аҳкоми онҳо гуфта шуда буданд **Худованд** (кирио) <sup>G2962</sup> ва **Наҷотдиҳанда** ([2Пт 3:2](#)) аз ҷониби ҳаввориён гуфта шудааст.

† **Писари Худо**, **Худованд Исои Масех**, ба калисои Лаодикия сӯхан меронад.

- На хунук ва на гарм

**Ваҳй 3:15** Ман қорҳои туро медонам, ки ту ҳам сард нестӣ <sup>G5593</sup> на гарм: <sup>G2200</sup> Ман мехостам, ки ту сард ё гарм бошӣ.

☞ **Ваҳй 3:15** Қорҳои туро медонам, ки ту на сард ҳастӣ ва на гарм. Кош, ки ту хунук мебудӣ ё гарм.

- Истилоҳи «сард», ки Исо дар [Матто 10:40-42](#), ба муқофотҳо дахл мекунад, вале [Мат 10:24](#) пеш аз фаҳмидан лозим аст [Матто 10:40](#).
- **Кист аз шогирд, устод, банда ва Худованд болотар аст?**  
[Мат 10:24](#) Шогирд <sup>G3101</sup> болотар аз оғои худ нест (Раббонӣ <sup>G4462</sup>, оғо (кирио) <sup>G2962</sup>), <sup>G1320</sup>  
на хизматгор <sup>G1401</sup> болотар аз оғои худ (кирио). <sup>G2962</sup>

<sup>151</sup>Видеои 23. «Нон, манна ва манна пинҳон».

[www.therhemaofthelord.com/the-bread/23-the-bread-the-manna-the-hidden-manna/](http://www.therhemaofthelord.com/the-bread/23-the-bread-the-manna-the-hidden-manna/).

<sup>152</sup>Видео 31. «Назари назди Худо (Мӯйи сар)».

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/31-a-nazarite-onto-god-the-hair-of-the-head/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/31-a-nazarite-onto-god-the-hair-of-the-head/).

<sup>153</sup>Видеои 44. "Пешгӯии Навиштаҳо (2 Петрус 3) 1/2." [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/44-the-logos-the-rhema-in-the-last-days-2-peter-3-the-prophecy-of-the-scripture-2-peter-1-3/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/44-the-logos-the-rhema-in-the-last-days-2-peter-3-the-prophecy-of-the-scripture-2-peter-1-3/).



→ Устод<sup>G1320</sup> «Устод» номида шуд<sup>G4461</sup> пеш **Исо** маслуб (ё Писари Одам), вале Раббонӣ номида мешавад<sup>G4462</sup> баъд аз маслуб шудани Ё (**Масеҳ**). Вакте ки шогирдон «Устод<sup>G4461</sup> бо имон, «Устод<sup>G4461</sup> Раббони онҳо мегардад<sup>G4462</sup> ё онҳо **Худовандо** (кирос)<sup>G2962</sup> (ё Писари Худо) ва Рӯҳулқудс ба онҳо дода мешавад. Ба ибораи дигар, шогирдоне, ки Раббонӣ гирифтаанд, аз раббонӣ болотар нестанд, зеро **Исо** аст **Масеҳ**, ва он **Исои Масеҳ** аст **Худованд** (кирос)<sup>154</sup>.

→ Хизматгорон, <sup>G1401</sup> ки номи худро бошарафона **Худоё** то ки таълимоти Ё кифр нашаванд, зери по ҳастанд **Худованд** (despotēs) (ниг **Ваҳй 3:14**). Яъне хизматгорон дар зери **Худованд** (despotēs) боло нестанд **Худованд** (кирос) зеро **Худованд** (despotēs) аст **Худованд** (**Худованд**) ки шумо шуд **Худоё**.

- **Гирифтани чӣ маъно дорад?**

[Матто 10:40](#) ба таври зайл тафсири карда мешавад:


→ «Ҳар кӣ шуморо (шогирдон) қабул кунад, *Маро қабул мекунад* (Устод<sup>G4461</sup>, [Мат 10:24](#)), ва ё, ки *маро қабул мекунад* (Раббонӣ<sup>G4462</sup>, [Мат 10:24](#)) *Фиристандаи Маро қабул мекунад* (Падари осмонӣ, [Матто 10:32](#)).»

→ Тафсири [Матто 10:40](#)

→ Ҳар кӣ шогирдонро қабул кунад, қабул мекунад **Писари Одам**, ва он ки қабул мекунад **Писари Худо**, Падари осмониеро, ки Писари Худо дар дилҳои шумо фиристод, қабул мекунад, то ки шумо Аббо, Падарро ҳамчун писарони Худо фарёд кунед ([Фал 4:6](#)).

---

<sup>154</sup>Ба «[Расми 3-f]» ё Видеои 17 муроҷиат кунед. «3. аввалин меваҳо» [www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/17-first-fruits-the-house-of-the-lord-god/](http://www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/17-first-fruits-the-house-of-the-lord-god/).



<sup>155</sup>Видеои 18. «3. Аввалин меваҳо (144,000). [www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/18-first-fruits-the-144000/](http://www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/18-first-fruits-the-144000/).

[Ваҳй 3:16](#)Пас, азбаски ту гарм ҳастӣ, ва на сард ва на гарм, ман туро аз даҳони худ берун хоҳам кард.  
[Ваҳй 3:17](#)Зеро ту мегӯӣ, ки ман сарватдорам ва аз мол зиёд шудаам,<sup>G4147</sup>ва ба ҳеҷ чиз ниёз надоранд;  
ва намедонистӣ, ки ту бадбахт ва бадбахт ва бечора ва кӯр ҳастӣ,<sup>G5185</sup>ва урён: G1131  
[Ваҳй 3:18](#)Ба ту маслиҳат медиҳам, ки аз ман тиллоӣ дар оташ озмудашударо бихар, то сарватдор шавӣ;<sup>G4147</sup>  
ва либоси сафед (либос),<sup>G2440</sup>то ки либос пӯшӣ,  
ва расвоии аврати ту зоҳир нашавад;  
ва ба чашмони худ молида бинӯш, то бубинӣ.

- ☞ [Ваҳй 3:16](#)Пас, пас, зеро шумо ҳастед**гарм**, ва на сард ва на гарм, Ман туро аз даҳони Худ қай мекунам.
- ☞ [Ваҳй 3:17](#)Зеро шумо мегӯед, ки ман ҳастам**бой, ва бо зиёд шудандмол**,<sup>G4147</sup>ва ҳеҷ чиз лозим нест,  
ва намедонӣ, ки ту бадбахтӣ, бадбахтӣ, бечора,**кӯр**, ва урён.
- ☞ [Ваҳй 3:18](#)Ба шумо маслиҳат медиҳам, ки аз Ман бихаред**тиллодар оташ тоза карда мешавад**, то ки шумо бошед**бой**;  
ва**либосҳои сафед**, то ки шумо либос пӯшед, то расвоии шумо**урёнӣ**набошад  
ошкор намуд; ва**ба чашмони худ бо лафс молед**, то шумо метавонед**бинед**.

- **Лгарм**

- Онҳое, ки сарду гарм ҳастанд, «фурӯтанон» ҳастанд, ки бо аъмоли некашон подош мегиранд;  
аз ин рӯ, сард ва гарм бо чизҳои хуб алоқаманданд. Аз тарафи дигар, диндорони ширгарм сарватманданд  
дилхояшонро бо ифтихори комил аз фикру зикрашон.

- **Годчиз**<sup>156</sup>

- **Хушхабар (ваъз)**<sup>G2097</sup>  
→Хушхабар («euangelizō»)<sup>G2097</sup>маъноӣ мавъиза кардани чизҳои «хуб»-ро дорад, ки онро низ тарҷума мекунанд  
Дар мактубҳои Паулин «ваъз кардан». Дар [Матто 19:17](#), Исо таълим медиҳад, ки танҳо "**Худоё**" аст**хуб**; бинобар ин, ба мавъиза дар бораи "**хуб**" маъноӣ мавъиза кардан дар бораи "**Худоё**»
- **Инчил**<sup>G2098</sup>  
→Этимологияи Инчил ("euangelion")<sup>G2098</sup>маъноӣ аст («euangelizo»)<sup>G2097</sup>ва Павлус ба мо мавъиза мекард  
[Инчил](#)<sup>G2098</sup>аз **Худо**, ки на пас аз одам, балки аз ваҳйи Исои Масеҳ таълим дода шудааст.
- **Инчилро мавъиза кунед**<sup>G2098</sup>  
→Павлус хушхабарро мавъиза мекард, зеро медонист, ки барои онҳое, ки ин корро бо омодагӣ иҷро мекунанд, мукофот вучуд дорад  
Мукофот барои мавъиза кардани Инчил ин аст, ки Инчили Масеҳро бемӯзд эълон кунед, то ки ҳокимият  
Инчил суиистифода намешавад.  
  
- Барои ба даст овардани шумораи бештари одамон тавассути мавъизаи Инчил, мо бояд ба ҳама хизматгор бошем, аз ҷумла  
яхудиён, тобеони шариат, бешариат (бо он ки шумо тобеи шариати Масеҳ ҳастед) ва ба хотири Инчил нотавонанд, то ки шарикӣ онҳо гарданд. Мо бояд мусобиқаи худро гузаронем донишани он, ки танҳо як даванда ҷоиза мегирад ва онҳое, ки барои ғолиб шудан талош мекунанд, бояд машқ кунанд  
дар ҳама чиз худдорӣ кунед, то ки тоҷи бефоида ба даст оред.<sup>G4735</sup>

<sup>156</sup>Видеои 24. «Ту Ерусалими муқаддас ҳастӣ) аз кӯҳи Сион дар Ерусалим ба мо овардаӣ (1/3).  
[www.therhemaofthelord.com/new-jerusalem/24-the-house-of-god-you-are-the-holy-jerusalem/](http://www.therhemaofthelord.com/new-jerusalem/24-the-house-of-god-you-are-the-holy-jerusalem/).

- Мо бояд ҷисми худро зери назорат нигоҳ дорем ва онро мутеъ кунем, то ки ба дигарон мавъиза карда, мо нашавем.  
худамонро мепартоем.

- Сарват-Бо мол зиёд шуд<sup>G4147</sup>

-Ҷавоне, ки дороии бузург аст, маънои онро дорад, ки ӯ аз қонун дониши баланд дошт. Бо вучуди ин, Исо


таълим медиҳад, ки шахси сарватманд (дониши шариат) ба Малакути Осмон базӯр даромада метавонад (зеро

ҳарф мекушад, аммо рӯҳ ҳаёт мебахшад, [2Қр 3:6](#)). Аз ин рӯ, барои марди сарватманд бо он аслан ғайриимкон аст

молу мулки бузург, вале камбудӣ логотипи Худо ки меваи бисъёре оварад, то ки ба Малакути абадӣ дохил шавад.<sup>157</sup>

---

<sup>157</sup>Ба “[Расми 3-г]” ё Видеои 36 мувоҷиҳат кунед. “Масалҳо дар бораи Малакути Осмон ва Малакути Худо.”  
[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/36-the-parables-the-kingdom-of-heaven-the-kingdom-of-god/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/36-the-parables-the-kingdom-of-heaven-the-kingdom-of-god/).



The kingdom of heaven is like unto treasure hid in a field (Mat 13:12)

→ Treasure is the light of the knowledge of the glory of God (2Co 4:6)

→ The word refers to heaven and earth (God's first to sixth day creation, or Soul and flesh), thus, a man who sowed good seed in his field (or in the world (Mat 13:38)), means that the logos of God was sown to the soul and flesh of the sons of kingdom (Mat 13:24)

When a man hath found (the treasure, or the rhema), he hideth (this treasure in earthen vessels, that the excellency of the power may be of God, and not of him, 2Co 4:7, 2Ti 2:20), (in a great house there are not only vessels of gold and of silver, but also of wood and of earth, and some to honour, and some to dishonour, 2Ti 2:20) and for joy thereof goeth (back to the world) and selleth all that he hath, and buyeth that field (of blood, or word dipped in blood of Jesus who sheds his blood for the world), to share treasures of heaven (whoever shall give to drink unto one of these little ones a cup of cold water only in the name of a disciple, he shall in no wise lose his reward, Mat 10:42) and he shall have treasure (rhema) in heaven (lay up for yourselves treasures, rhema, in heaven, Mat 6:20) and come and follow me (Jesus) (Mat 19:21). (If a man therefore purge himself from these, he shall be a vessel unto honour, sanctified, and meet for the master's use, and prepared unto every good work (2Ti 2:21).

**Mount Sion**

Heb 12:22 But ye are come unto **mount Sion**, and unto **the city of the living God**, **the heavenly Jerusalem**, and to an innumerable company of angels, **to the general assembly and church of the firstborn**, which are written in **heaven**, and to **God the Judge of all**, and to **the spirits of just men made perfect**

→ The mount Sion is the heavenly Jerusalem where church of the firstborn, which the spirits of righteous ones are made perfect.

**The servant of Christ**

- A servant of Christ always labours fervently for other Christ's servant in prayers, that ye may stand perfect and complete in all the will of God (Col 4:12).
- The servant of the Lord must not strive; but be gentle unto all men, apt to teach, patient (2Ti 2:24)

**Follow me**

But he said, Lord, suffer me first to go and bury my father (Luk 9:59).

→ In Luk 9:59 this certain man said "I see you Lord; but let me go back to the earth of Canaan to take care of my earthly father's business first" (As is the earth, such are they also that are earthly; and as is the heavenly, such are they also that are heavenly (1Co 15:48)).

→ The servant of the Lord follows heavenly Father's business.

**Jesus said unto him,**

- Let the dead bury their dead: (meaning Let the earthly ones follow their earthly father) (Luk 15:50) Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God; neither doth corruption inherit incorruption.)
- but go thou (the Lord's servant) and preach the kingdom of God; (meaning to the earthly work, not to the heavenly), is fit for the kingdom of God (Luk 9:59-62)
- A man of soul borne the image of the earth, so they are to fill the ground (Gen 2:5)
- But after he finds the treasure, he will also bear the image of the heavenly (1Co 15:49)
- Rom 12:1 I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service.
- Rom 12:2 And be not conformed to this world; but be ye transformed by the renewing of your mind; that ye may prove what is that good, and acceptable, and perfect, will of God.

- **Чустүчүнашаванда сарватаз Масех**

-Писарони одамон ба бани-Исроил ё яҳудиёне, ки дастӣ дар ҷисм хатна шудаанд, ишора кунед.<sup>159</sup>  
 Бо файзи Худо, Павлус барои мавъиза кардани чизҳои қобили чустүчү таъин карда шуд **сарватаз Масех** ба халқҳои ғайрияҳудӣ, ки на писарони Исроил буданд ва на ба ҳасби ҷисм хатнашуда.<sup>160</sup>

*Кол 2:1* Зеро мехостам бидонед, ки ман барои шумо ва барои онҳо дар Лудкия чӣ гуна ҷанги бузурге дорам,

*ва барои онҳое ки рӯи Маро дар ҷисм надидаанд; То дилҳояшон ором гардад, дар муҳаббат бо ҳам пайванданд, ва ба ҳама **сарваткафолати пурраи фаҳмиш**, ба эътирофи сирри Худо, Падар ва Масех; (Кол 2:2)*

***Дарки (Масех) Амаи сарватҳо нихон карда шудаанд**<sup>G2344</sup> аз хирад ва дониш. (Кол 2:3)*

**Масех** муқаддас аст, сЭй чӣ гуна мо ганҷҳои осмониро дар зарфҳои гилин (ки аз замин аст) дошта бошем (2Кр 4:7)?

→ Мумкин аст, зеро **Исои Масех** ба дунё омад барои наҷоти гунаҳкорон (1Т 1:15). Мо дар ӯ зиндагӣ мекунем,

ва ҳаракат кунед ва мавҷудияти моро дошта бошед (Аъмол 17:28). Аз ин мо медонем, ки мо дар ӯ сокин ҳастем, ва ӯ дар мо,

зеро ки ӯ ба мо аз Рӯҳи Худ ато кардааст (1 Юханно 4:13). Чунки мо ин ганҷро дар зарфҳои гилин дорем,

Агар мо дар Масех сокин нашавем, ганҷи осмониамонро соҳиб шудан ғайриимкон аст. бузургии қудрат аз Худост, на аз они мо (2Кр 4:7).<sup>161</sup>

- **Блинд**

Агар дидан хоҳед **Исо аз Носира**, писари Юсуф, дар бораи ӯ дар Аҳди Қадим бихонед ва ӯро дар он ҷо ёбед, чунон ки Мусо дар шариат ва анбиё навиштааст.

*Юханно 1:45* Филиппус Натанъилро ёфта, ба вай гуфт: «Онеро, ки аз ӯ ёфтем».

***Мусо дар шариат** ва анбиё навиштаанд, **Исои Носирӣ**, писари Юсуф.*

— Агар дидан хоҳӣ **Исои Масех аз Носира**<sup>162</sup>

1. **Бигӯ** ки **Исо** аст **Писари Худо**, ва Подшоҳи Исроил (Jhn1:49), ва муқаддаси **Худоё** (Март 1:24; Март 1:9).
2. **Бовар кунед** ки **Масех** аз насли Довуд ва аз шаҳри Байт-Лаҳм, ки Довуд дар он ҷо буд, меояд (Jhn7:42).
3. **Гиря кунед** бисъёр ва бисъёр бигӯӣ: «Эй Писари Довуд, Ту Масех ҳастӣ, ки аз насли Довуд меояд, ба ман раҳм кун». **10 март 48**).
4. Вақте ки Исо ба шумо мегӯяд, ки тасалли ёбед, бархезед; (зеро) ӯ занг зад <sup>G5455</sup> шумо (**10 март 49**).
5. Дар **Матто 10:41**, Исо ба шумо мегӯяд: «Ту чӣ мехоҳӣ, ки бо ту бикунам?  
 → Пас шумо мегӯед, **Раббонӣ**, <sup>G4462</sup> то бинам, ки туро бубинам (**10 март 51**).

<sup>159</sup> Барои таърифи яҳудиён ва ғайрияҳудиён, ба видеои 16 нигаред, “Гарияҳо, ҳама халқҳо (Павлуси расул) 1/10”.  
[www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/](http://www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/).

<sup>160</sup> Видеои 16. “Ғайриёнҳо, ҳама халқҳо (Асрори ва халқҳои ғайрияҳудӣ) 9/10”.  
[www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/](http://www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/).

<sup>161</sup> Видеои 19. «Замин ва замин». [www.therhemaofthelord.com/course1/the-earth-the-ground/](http://www.therhemaofthelord.com/course1/the-earth-the-ground/).

<sup>162</sup> Видеои 15. «Исои Носирӣ ва Исои Масехи Носирӣ». [www.therhemaofthelord.com/the-gospel/15/](http://www.therhemaofthelord.com/the-gospel/15/).



6. Бартимайи кӯр ба воситаи имонаш бино шуд, ки Исоро фаръёд зада, ӯро хонд. [Раббонӣ](#)<sup>G4462</sup>, ки барои занг задан ба дунё омадааст-ту аз зулмот берун шав ва ба онҳое ки исми Ӯро бо имон мехонанд, марҳамат кун).
7. Кай [Исо](#) мегӯяд: «Бирав, имонат туро шифо бахшид, бидон, ки дарҳол бино шудӣ». тмурғ аз паи Исо рафтанд ([10 март 52](#)). Ӯ ба ҷаҳон омад, то занг занад [G2564](#) ту аз зулмот ба нури аҷоиби Ӯ ва раҳм кун ба онҳое ки исми Ӯро бо имон мехонанд ([1Пт 2:9](#)).

- **[Чашмони худро бо малҳами чашм молед](#)**

[Jhn9:6](#) Вақте ки ӯ (Исо) ин тавр гуфт: "Ман нур ҳастам [G5457](#) ҷаҳон», [Jhn9:5](#)),  
ба замин туф кард, [G5476](#) ва аз туф гил сохт,  
ва чашмони кӯрро бо гил тадҳин кард,  
[Jhn9:7](#) Ва ба ӯ гуфт: «Рафта, дар ҳавзи Шилӯаҳ бишӯй, (ки аз рӯи таъбир чунин аст, [Фирустод](#)<sup>G649</sup>)  
Аз ин рӯ, ӯ ба роҳи худ рафт, ва шуста, омад [дидан](#).

- **[Сее](#)**

- Ҳамчун тумани замин ва тамоми рӯи заминро об меод (дар ибтидои офариниш, [Хастӣ 2:6](#)), тумане, ки аз осмон фуруд омад, шакли он аст [Исои Масеҳ](#) ([2Қр 4:6](#)) ки ба замин омад. Пас аз туф гил сохт ва чашмони кӯронро бо гил тадҳин кард, то [нури Худо](#). Вақте ки кӯрон ба Исо итоат карданд ва рафта, дар ҳавзи Шилӯам (маънои Фиристодашуда) шуста шуданд, кӯрон омад. [дидан](#).

- **[Тиллокушиш кард ба оташ](#)**

- Касоне, ки тиллоро дар оташ озмудаанд, аз ҷиҳати маънавӣ сарватманданд; онҳо либоси сафед дар бар кардаанд (ки дар [Масеҳ](#))<sup>163</sup> ва урёнӣ набинанд. Озмоиши имони шумо бо оташ озмуда хоҳад шуд, то ки шумо аз ҷалоли мероси Ӯ дар муқаддасон сарватманд шавед, вақте ки чашмони ақли шумо мунаввар гардад, ва дар он шумо ҳангоми зуҳури Исо барои ҳамду сано ва иззат ва ҷалол ёфед. Масеҳ ва дар охири имони худ наҷоти ҷонҳои худро қабул кунед. Ин ба шумо аз ҷониби онҳое, ки Инҷилро бо Рӯҳулқудс аз осмон нозил карда, ба шумо башорат додаанд, хизмат мекунад. Бинобар ин, бо камоли гайрат [ишк](#) якдигарро бо дили покки аз самараи одилон ва самараи руҳ пур аст.<sup>164</sup>

- **[Набошед урён](#)**

Пас, тиллоеро, ки дар оташ озмуда шудааст, бихаред ва сарватдор бошед ва ҷомаи сафед дар бар кунед, то нашавед. [урён](#).<sup>165</sup>

— Шуморо бой мегардонед [Исои Масеҳ](#) дар ҳама чиз, дар ҳар суҳан ва дар ҳама дониш, ки шаҳодати он аст [Масеҳ](#) дар шумо тасдиқ карда шудааст. Пас шумо бояд имон оваред ва муқаддасони муқаддасро дар [Исои Худованд](#) дӯст доред, зеро меодонед, ки хаймаи худро тарк кунед, чунон ки [Худованд Исои Масеҳ](#) ба мо нишон дод. Бо ин роҳ шумо дар интизори омадани мо ҳеҷ гуна тӯҳфа нахоҳед дошт [Худованд Исои Масеҳ](#), ва дар рӯзи мо беайб бошед [Худованд Исои Масеҳ](#).<sup>166</sup>

- Тавба кун, чун азобат кунад

[Ваҳй 3:19](#) Ҳарчӣ ки дӯст медорам, сарзаниш мекунам ва ҷазо медиҳам: [G3811](#) Пас, ғайр бошед ва тавба кунед.

☞ [Ваҳй 3:19](#) Ҳарчӣ ки дӯст медорам, сарзаниш мекунам ва [ҷазо додан](#). [G3811](#) Бинобар ин гайратманд бошед ва [тавба кун](#).

<sup>163</sup>Мурочиат кунед " [Ваҳй 3:5](#) .»

<sup>164</sup>Видео 20. «(Гилоф, шамшер ва шамшери дудама).

[www.therhemaofthelord.com/sword/20-a-sharp-sheath-sword-two-edged-sword-2/](http://www.therhemaofthelord.com/sword/20-a-sharp-sheath-sword-two-edged-sword-2/).

<sup>165</sup>Видеои 11. «(Либоси Исо) Пеш аз «Иди Фисҳ».

[www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/11-jesus-garment-before-the-feast-of-the-pasover/](http://www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/11-jesus-garment-before-the-feast-of-the-pasover/)

& видео 47. «7. хаймаҳо». [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/47-the-feasts-of-the-lord-7-tabernacles/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/47-the-feasts-of-the-lord-7-tabernacles/).

<sup>166</sup>Видеои 45. «6. Кафорат». [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/45-the-feasts-of-the-lord-6-atonement/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/45-the-feasts-of-the-lord-6-atonement/).



- **Бдчазо дода & тавба кун**

- Исо ба шогирдон гуфт, ки беҳтараш назди гӯсфандони гумшудаи хонадони Исроил бираванд ([Мат 10:6](#)), барои ёфтани гунаҳкорон ки лозим аст **тавба** ва Малакути Осмонро мавъиза кунед, бинобар ин, аз будан натарсед **чазо дода** аз **ҷониби Исо** ва тавба кун.

*[Луқо 15:7](#) Ба шумо мегӯям, ки дар осмон барои як гуноҳкоре ки тавба мекунад, низ шодӣ хоҳад буд. беш аз наваду нӯҳ одил, ки ба тавба ниёз надоранд.*

*[Ибр 12:8](#) Аммо агар бе он бошед **чазо додан**, <sup>G3809</sup> ки ҳама шариканд, пас эй харомхо, на писарон. <sup>G5207</sup>»*

- Худованд дар назди дар аст ва тақ-тақ мекунад

[Ваҳй 3:20](#) Инак, Ман назди дар истода, мекунам: агар касе овози Маро бишнавад ва дарро кушояд, **И**назди вай даромада, бо **ӯ** ва **ӯ** бо ман шом хоҳад кард.

☞ [Ваҳй 3:20](#) Инак, **Ман дар назди дар истода, тақ-тақ мекунам.**

Агар касе овози Маро бишнавад ва дарро боз кунад, **ман меदारоям** назди **ӯ** ва бо **ӯ** хӯрок хӯред, ва **ӯ** бо Ман.

- **Тӯ Яке дар назди дар истода** аст **Худованд** (кирос) <sup>G2962</sup>

- Шумо бояд мисли мардоне бошед, ки бозгашти худро интизоранд **Худованд** аз тӯй, то онҳо тавонанд вакте ки меояду дарро мекушояд. Ҳар касе, ки мешунавад **аз они Худованд** овоз мебошанд **гусфанд**, ва дари гусфандон аст **Исо**, ва гусфандоне, ки аз дар меदारоянд, начот меёбанд, зеро даромада мебароянд ва дар он чое, ки хоханд дошт, чарогоҳ пайдо мекунанд **ҳаёт** (ё **Масеҳ** ҳаёти ту кист, [Кол 3:4](#)) фаровон.<sup>167</sup>

Бинобар ин, агар шумо овози аз **Худованд** ва дарро кушоед, **Масеҳ** дохил мешавад ва бо шумо хӯрок мехӯрад, ва шумо бо **ӯ** ҳастед, меваи фаровон меоваред **Худованд**.<sup>168</sup>

- Ғалабагон бо Барра бар тахти ӯ хоҳанд нишаст

[Ваҳй 3:21](#) Ба ҳар кӣ ғолиб ояд, хоҳам дод, ки бо ман бар тахти худ биншинад, чунон ки ман низ ғолиб омадам, ва бо Падари Худ дар тахти ӯ нишастам.

☞ [Ваҳй 3:21](#) Ба ҳар кӣ ғолиб ояд, ба **ӯ** ато хоҳам дод **бо Ман нишин дар тахти ман**, чунон ки Ман низ ғолиб омадам, бо Падари Худ бар тахти ӯ нишастам.

- **ТХудованд** маслуб шуда буд, аммо **ӯ** «зинда аст» ва **Худованд Исои Масеҳ**, ки ҳафт Рӯхро пеш аз **ӯ** дорад **тахт**, боз барои мо меояд<sup>169</sup> чун **барҳукмдор Барра**.<sup>G721 170</sup>

[Ваҳй 3:22](#) Ҳар кӣ гӯш дорад, бишнавад, ки Рӯҳ ба калисоҳо чӣ мегӯяд.

☞ [Ваҳй 3:22](#) Ҳар кӣ гӯш дорад, бишнавад, ки Рӯҳ ба калисоҳо чӣ мегӯяд.

<sup>167</sup>Видеои 27. «Ҷисм, чон ва рӯҳ».

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/27-the-field-of-blood-a-possession-you-are-bought-with-a-price-an-honour/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/27-the-field-of-blood-a-possession-you-are-bought-with-a-price-an-honour/).

<sup>168</sup>Видео 13. «Калима (логос ва rhēma). [www.therhemaofthelord.com/logos-rhema/13-the-gift-of-the-holy-spirit/&video=30](http://www.therhemaofthelord.com/logos-rhema/13-the-gift-of-the-holy-spirit/&video=30), «Мусоидат». [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/30-the-communion/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/30-the-communion/).

<sup>169</sup>Муроҷиат кунед [Ваҳй 1:4](#) & [Ваҳй 4:10-11](#).

<sup>170</sup>Муроҷиат кунед [Ваҳй 5:6](#).

- Худованд(Худованд) *ки шудшумо* Худоё, Худованд Исои Масех, Писари Худо, бо калисои Лаодикия сухан меронад.

## Боби 4

(Ваҳй 4:1–4) Даре дар осмон кушода шуд: Барра ва 24 пир

**Ваҳй 4:1** Пас аз ин ман нигоҳ кардам, ва инак, дари осмон кушода шудааст:  
ва овози аввал <sup>G5456</sup>ки шунидам, мисли карнай буд <sup>G4536</sup>бо ман сӯхбат кардан;  
ки гуфта буд: «Ба ин чо биёед (ин чо), <sup>G5602</sup>  
ва ба ту чизҳоеро нишон хоҳам дод, ки (чӣ) <sup>G3739</sup>бояд (ичро шавад) <sup>G1096</sup>баъд.

☞ **Ваҳй 4:1** Пас аз ин ман нигоҳ кардам, ва инак, даре дар осмон кушода аст.  
Ва овози аввалине, ки ман (Юҳанно) шунидам, мисли карнае буд, ки бо ман суҳан мегуфт:  
"Ба ин чо биёед, ва Ман ба шумо чизҳоеро нишон медиҳам, ки баъд аз ин бояд иҷро шаванд.»

- Дари биҳишт кушода шуд ва Он ки дар назди дар истодааст **Худованд** (кирос) <sup>G2962</sup>(Ваҳй 3:20).

- Дидан тахти осмон Дар рӯҳ

**Ваҳй 4:2** Ва дарҳол ман (Юҳанно) дар рӯҳ будам:  
ва инак, тахт <sup>G2362</sup>дар осмон гузошта шуда буд, ва яке бар тахт нишаст.

☞ **Ваҳй 4:2** Дарҳол ман дар Рӯҳ будам; ва инак, тахте дар осмон нишастааст, ва Яке бар тахт нишастааст.

- **Дар руҳ**- Дар Ваҳй 4 Юҳанно чизҳоеро дар рӯҳ дид, ва ӯ дид, ки тахти дар осмон нишаста ва Нишинандаи он.
- **Оне дар тахт нишастааст:** **Худоё**(ниг **Ваҳй 4:11**).

- Тавсифи тахти Худо

**Ваҳй 4:3** Ва он ки нишаста буд, ба назар (рӯъё) <sup>G3706</sup>мисли яшма <sup>G2393</sup>ва санги сардина: <sup>G3037</sup>  
ва рангинкамон пайдо шуд <sup>G2463</sup>гирди тахт, <sup>G2362</sup>дар назар (бинӣ) <sup>G3706</sup>мисли зумуррад. <sup>G4664</sup>

☞ **Ваҳй 4:3** Ва зӯҳури Он ки Нишаста (бар тахт) <sup>171</sup>  
мисли яшма ва сардина буд <sup>G4555</sup>**санг**,  
ва дар гирди тахт рангинкамоне буд, ки ба зумуррад монанд буд.

- ТОн ки бар тахт нишаста буд: **Худоё**(ниг **Ваҳй 4:11** & **Ваҳй 5:1**).
- Нури Худо мисли санги гаронбаҳо аст, мисли санги яшма, мисли булӯр равшан (**Ваҳй 21:11**).
- Рангинкамон <sup>G2463</sup>— ба истилоҳи “камон” дар **Ваҳй 6:2**.

- 24 пирон дар 24 тахти худ нишастаанд

**Ваҳй 4:4** Ва гирду атрофи тахт <sup>G2362</sup>чор ва бисту (24) курсӣ (тахтҳо) буданд <sup>G2362</sup>: ва бар курсиҳо (тахт) <sup>G2362</sup>  
Ман бисту чор (24) пиронро дидам <sup>G4245</sup>нишастан, дар тан либоси сафед (либос); <sup>G2440</sup>  
ва бар сари онҳо тоҷҳо доштанд <sup>G4735</sup>аз тилло. <sup>G5552</sup>

☞ **Ваҳй 4:4** Ва гирди тахт бисту чор (24) тахт буд,  
ва бар тахтҳо бисту чор (24) пирро дидам, ки нишаста буданд,  
**дар бар либоси сафед**; ва доштанд **тоҷҳои тиллоӣ дар сари онҳо**.

- 24 пирон дар болои 24 тахт нишаста, либоси сафед дар бар доштанд, ки дар сар тоҷҳои тилло доштанд.

<sup>171</sup>Муроҷиат кунед **Ваҳй 5:1** ки кӣ дар тахт нишастааст, фаҳмад.

- **Сдарун афтодлибоси сафед**  
-Онҳое, ки либоси сафед дар бар доранд, коргарони Инчил (Исроиил) мебошанд, ки сазовори дар хоки муқаддаси (Исроиил) ба ҳузури Худо истода, номашон дар китоби ҳаёт навишта шудааст.<sup>172</sup>
- **Тоҷи тиллоӣ дар сари онҳо**  
- Тоҷи ҷалол дар роҳи адолат пайдо мешавад ва ғолиб касест, ки аҳкоми худро нигоҳ медорад. тоҷ<sup>G4735</sup>то бозгашти Он ки калиди Довудро дорад. Вақте ки банӣ-Исроиил аз ҳам ҷудо мешаванд худро (аз чизҳои заминӣ) тақдир кунанд, то ки Худованд мӯъҷизае кунанд кор кунанд, барои Худованд тамоми айём муқаддасанд, зеро ки тоҷи муқаддаси онҳост **Худоё** аст сари онҳо.<sup>173</sup>  
  
- Касоне, ки ба васвасаҳо тоб оварда, дар оташ озмудаанд ва аз ҷиҳати маънавӣ бой шуданд **Масех** пайдо мешавад дар омадани беайб **Худованд Исои Масех** (дар рузи **Худованд**), ва онҳо тилло мегиранд тоҷ (**Ваҳй 2:9-23**).

(**Ваҳй 4:5**) 7 чароғҳои оташ ва 7 рӯҳи Худо

**Ваҳй 4:5** Ва аз тахт барқҳо ва раъдҳо ва садоҳо баромаданд: ва ҳафт чароғ вучуд дошт<sup>G2985</sup> аз оташдар пеши тахт фурӯзон, ки ҳафт рӯҳи Худо мебошанд.

☞ **Ваҳй 4:5** Ва аз **тахт** барқҳо, раъдҳо ва овозҳо давом медоданд. **Ҳафт (7) чароғҳои оташ буданд** дар назди тахт месузад, ки ҳафт (**7**) **Рӯҳҳои Худо**.

- **Тахт** аз **Худоё** (**Ваҳй 4:2**).

(**Ваҳй 4:6–7**) Чаҳор (4) мавҷудоти зинда

**Ваҳй 4:6** Ва пеши тахт баҳри шишае буд, ки мисли булӯр: ва дар миёни тахт ва гирду атрофи тахт, чор ҳайвон буданд (**мавҷудоти зинда**)<sup>G2226</sup> пур аз пешу пас.

**Ваҳй 4:7** Ва ҳайвони аввал (**зиндагӣ махлуқ**)<sup>G2226</sup> мисли шер буд,<sup>G3023</sup> ва ҳайвони дуюм (**зиндагӣ махлуқ**)<sup>G2226</sup> мисли гӯсола,<sup>G3448</sup> ва ҳайвони сеюм (**зиндагӣ махлуқ**)<sup>G2226</sup> чеҳраи мард буд,<sup>G444</sup> ва ҳайвони чорум (**зиндагӣ махлуқ**)<sup>G2226</sup> мисли уқоби парвозкунанда буд.<sup>G105</sup>

☞ **Ваҳй 4:6** Ва пеш аз тахт баҳре аз шиша буд, чун булӯр. **Ва дар миёни тахт**, ва атрофи тахт, чор буданд (**4**) **мавҷудоти зинда** пур аз пешу ақиб чашмон.

- **4 ҳайвон** (**ζῴων**, зоон)<sup>G2226</sup> бояд «4 зиндагонӣ тарчима карда шавад **офариниш res.**»

☞ **Ваҳй 4:7** Ва аввалин махлуқи зинда: мисли шер, ва дуюм (2) **ҷонвари зинда**: мисли гӯсола, ва саввум (сейум) махлуқи зинда: чеҳраи одамӣ,<sup>G444</sup> ва чорум (4-ум)-и зинда: мисли уқоби парвозкунанда.

<sup>172</sup> Муроҷиат кунед **Ваҳй 3:4**.

<sup>173</sup> Муроҷиат кунед **Ваҳй 2:10-11**.

- **4 махлуқи зинда киҳоянд?**

— Бо назардошти он ки **'Адхонӣ**<sup>H136</sup> **у<sup>o</sup>hōvâ**<sup>H3069</sup> аст **фаришта** аз **Худовандо** пеш **Худованд** (**Худовандо**),<sup>H3068</sup> ва **ремааз** ба **'Адхонӣ**<sup>H136</sup> **у<sup>o</sup>hōvâ**<sup>H3069</sup> аст **Худовандо**<sup>H3068</sup> **'Лохим**,<sup>H430</sup> «4 махлуқи зинда» эҳтимоли зиёд дорад **4 фаришта** аз **Худовандо** пеши **Худованд**.<sup>174</sup>

(**Ваҳй 4:8**) **Худованд** **Худои Қодири Мутлақ** (**Ў** буд, ва ҳаст ва хоҳад омад)

**Ваҳй 4:8** Ва чор ҳайвон (мавҷудоти зинда)<sup>G2226</sup> Ҳар яке аз онҳо шаш бол бар худ дошт; ва дарун пур аз чашмон буданд, ва шабу рӯз ором намегиранд ва мегуфтанд: **муқаддас, муқаддас, муқаддас**, **Худованди Мутаъол**,<sup>G3841</sup> ки буд, ҳаст ва хоҳад омад.

☞ **Ваҳй 4:8** Ва чор (4) ҳайвони зинда, ки ҳар яке шаш (6) бол дошт, пур аз чашмон дар гирду атроф ва дарун буданд.

Ва шабу рӯз ором намегиранд ва мегӯянд:

"**муқаддас, муқаддас, муқаддас, Худованди бузург**, ки **буд** ва **аства омадан аст**."»

-**Худованди Мутаол**

➤ **Худованд**

- **Масеҳ=Рок**

**Худованд** Мусо ва Ҳорунро фармуд, ки ҷамоатро дар назди санг ҷамъ кунанд<sup>H5553</sup> ва пеши назари онҳо ба санг суҳан гӯед, то ки обе, ки аз санг мебаромад, ба ҷамоат ва ҳайвоноти онҳо диҳад. Дар ин ҷо ҷамъомад ба писарони исёнғари Исроил ишора мекунад (**Адад 20:12**) ва ҳайвонҳо<sup>H1165</sup> **чорвои онхост** (**Адад 20:4**). Ба ҷои суҳан гуфтан бо санг (села),<sup>H5553</sup> Мусо онро ду бор зад ва оби фаровон ба банӣ-Исроил ва ҳайвоноти ваҳшӣ дода шуд (аммо барои чӣ об ба ҳайвонҳо низ дода шуд?).

Обе, ки барои нӯшидан ба банӣ-Исроил ва чорвои онҳо дода мешуд, барои тақдис кардани **Худованд** (**Худовандо**) дар банӣ-Исроил, ҳамин тавр **Худованд** Мусо ва Ҳорунро фармуд, ки бовар кунанд, ки об аз санг берун меояд (село)<sup>H5553</sup> ва кте ки бо он «суҳан» мекарданд, то ки **Худованд** дар назари банӣ-Исроил тақдис хоҳад шуд. Аммо Мусо бо куфри худ ба санг зад.<sup>H5553</sup> бо асо, ки ба санг мезад (сур)<sup>H6697</sup> дар **Хорев** ва обро ба ҳамон чизе гардонид, ки барои «мардум» бинӯшад.

**Оби Мериба**<sup>H4809</sup> аз ҷониби банӣ-Исроил, ки бо мубориза мебурданд, нӯшид **Худованд** ва **муқаддас гардида** аст **Худованд** дар онҳо. Бинобар ин, одамоне, ки озмудаанд **Худованд** аз оби Масса менӯшиданд, дар ҳоле ки банӣ-Исроил, ки тақдис кардаанд **Худованд** дар доҳили онҳо **оби Мерибо менӯшиданд**, ки нӯшокии рӯҳонӣ аз санги рӯҳонӣ аст (петра),<sup>G4073</sup> **Масеҳ**. **Масеҳ** бо шустани оби Мерибо калисоро муқаддас ва пок мекунад.<sup>175</sup>

→ Санг (sela)<sup>H5553</sup> = **'И**<sup>H410</sup> (**Заб 42:9**) = **Рок** (петра)<sup>G4073</sup> = **Масеҳ**  
**Заб 42:9** ба **Худо** мегӯям (**'И**)<sup>H410</sup> **санги ман**,<sup>H5553</sup> **Чаро маро фаромӯш кардӣ?**  
**Чаро равам аз зулми душман мотам гирам?**

<sup>174</sup>Аз. гирифта шудааст **Ваҳй 4:8**. **Худованд** ('ădōnau)<sup>H136</sup> **ХУДО** (у<sup>o</sup>hōvâ)<sup>H3069</sup> **фариштаи** **Худованд** аст (**Яҳува**)<sup>H3068</sup> **пеши** **Худованд** (**Яҳува**)<sup>H3068</sup> ва ин **Худованд** (**Худованд**)<sup>H3068</sup> **Худои ҷовидонӣ** аст ('I)<sup>H410</sup> ки аз осмон аст ва **Худованд** ('ădōnau)<sup>H136</sup> **Худованд** аст ('ădōn)<sup>H113</sup> **тамоми замин**.<sup>H776</sup> **Пас**, **Худованд** (**Яҳува**)<sup>H3068</sup> **Худо** ('Iōhīm) ""'Iōhīm of 'Iōhīm" ва 'ădōn аз 'одон" аст, ки маъноаш "Подшоҳи Подшоҳон ва **Худованди** **Худовандон**" (**Ваҳй 19:16**).

**Ремааз** **Худованд** ('ădōnau)<sup>H136</sup> **ХУДО** (у<sup>o</sup>hōvâ)<sup>H3069</sup> = **Худованд** (**Худованд**)<sup>H3068</sup> **Худо** ('лоҳим)<sup>H430</sup> **2Шб 7:28** **Ва акнун, эй Парвардигори**<sup>H136</sup> **ХУДО** (у<sup>o</sup>hōvâ)<sup>H3069</sup> **Ту он Худои** ('Илоҳим),<sup>H430</sup> **ва суханони ту** (ба рема ишора мекунад)<sup>H1697</sup> **рост бош, ва ту ин некиро ба бандаи худ ваъда додаӣ.**

→ Акнун, «Подшоҳи Подшоҳон ва **Худованди** **Худованд** (ё **Худованд** **Исои** **Масеҳ**)» шумо, ки **Худо** ва римаи шумо ҳақиқӣ ҳастед.

<sup>175</sup>Видео 27. "(Ҷисми, ҷон ва рӯҳ) **Забур 23**."

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/27-the-field-of-blood-a-possession-you-are-bought-with-a-price-an-honour/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/27-the-field-of-blood-a-possession-you-are-bought-with-a-price-an-honour/).

- **ОТ**(<sup>H410</sup>**И**=**Санг**(села)<sup>H5553</sup>) = NT (**Санг**(петра)<sup>G4073</sup>=**Масеҳ**(начот))
  - **Бадани Исо**(ё логоти Худо, ки нони Худост) бо катони тоза печонда шуда буд матоъ ва дар қабри нави дар санг тарошидашуда гузошта шуд<sup>G4073</sup> ба шахсе тааллуқ дошт, ки таълим меод аз **ҷониби Исо** ва одил гардид.
  - Юсуф ҷасади Исоро гирифта, ба матои тоза печонд ва дар дохили худаш гузошт. **қабри нав**, ки вай дар он азхуд карда буд **Масеҳ**(санг<sup>G4073</sup>) ва санги бузургеро печонд<sup>G3037</sup> ба **дари қабр**, ва рафтанд.
  - Ба ибораи дигар, марди одил бояд ҷасади Исоро (логос) ба матои тозаи катон печонад. (**маънои он аст**, ки **гӯшти рӯҳониро бихӯред**, то ки либосе бипӯшед, **1Қр 10:3&Ваҳй 1:13**) ва онро гузоред **Масеҳ** (нӯшидани нӯшокии рӯҳонӣ, **1Қр 10:4**), бино бар ин **Исои Масеҳ** вай мегардад **Худовандо**. Дар натиҷа, ӯ хоҳад буд баланд бардоштани вайроннашаванда (**1Қр 15:52**) ва шудан **ҷовидона**(**1Қр 15:53-54**), ва зишти ӯ (молу мулки паст) бадан ба бадани пурчалолӣ мӯд хоҳад шуд **Наҷотдиҳанда, Исои Масеҳи Худованд**(**Phl3:20-21, ба Рӯм 8:30**),<sup>176</sup> кист **Барра**.<sup>177</sup>

→ **И**<sup>H410</sup>аст **санг**<sup>H5553</sup> (**Заб 42:9**), ва **санг** (Петра, пётра)<sup>G4073</sup> аст **Масеҳ**(**1Қр 10:4**).

**Заб 89:26** Ба ман нидо хоҳад кард: «Ту падари ман ҳастӣ, Худои ман». (**И**)<sup>H410</sup> ва санг<sup>H6697</sup> аз **ман**

**начот.**

**Ибр 9:28** Пас **Масеҳ** боре пешниҳод шуда буд гуноҳҳои бисёриҳоро бар дӯш гирифтанд; ва ба ҷустуҷӯкунандагони ӯ

Оё вай бори дуюм беғуноҳ барои начот зоҳир шавад?<sup>G4991</sup>

- **Масеҳ=Худованд** (кириос)<sup>G2962</sup>
  - **СХрист** боре пешниҳод шуда буд, ки гуноҳҳои бисёриҳоро бар дӯш гирад,<sup>178</sup> аммо ӯ бори дуюм ба назар мерасад барои ӯ, бе гуноҳ барои начот. Бифаҳмед, ки **И**<sup>H410</sup> одам нест<sup>H376</sup> на писари **одам**,<sup>H120</sup> аммо **аз осмон**, ва он марди дуюм аст **Худованд (кириос)**<sup>G2962</sup> аз осмон.

**Ибр 9:28** Пас **Масеҳ** боре ба гардани гуноҳҳои бисёр одамон пешниҳод карда шуд; ва ба ҷустуҷӯкунандагони ӯ

Оё вай бори дуюм беғуноҳ барои начот зоҳир шавад?

**Адаб 23:19** Худоё (**И**)<sup>H410</sup> мард нест,<sup>H376</sup> ки ӯ дурӯғ гӯяд; на писари одам,<sup>H120</sup> ки

бояд тавба кунад: оё гуфта буд ва накунад?

ё гуфт, ки вай онро хуб намекунад?

**Заб 136:26** Эй Худоро шукр кун (**И**)<sup>H410</sup> аз осмон: зеро ки марҳамати ӯ то абад пойдор аст.

**1 Қӯр 15:47** Аввалин одам<sup>G444</sup> аз замин аст (замин),<sup>G1093</sup> заминӣ:

**марди дуюм**<sup>G444</sup> аст **Худованд (кириос)**<sup>G2962</sup> аз осмон.

- **Дарсанг (Сур)**<sup>H6697</sup> = **Худованд (Худовандо)**<sup>H3068</sup>

Банӣ-Исроил озмуда шуданд **Худованд** бо гуфтани он ки **Худованд** аст (**Худовандо**)<sup>H3068</sup> дар байни мо, ё не? (**Хуруҷ 17:7**). Бинобар ин, **Худованд**<sup>H3068</sup> ба Мӯсо фармуд, ки назди мардум биравад ва санг бизанад,<sup>H6697</sup> бо асо, то ки мардум аз ҳосили аз он берун омада бинӯшанд. Номи ҷоие, ки об аз санг<sup>H6697</sup> дар Хӯреба баромад, Масса ва Мерибо номида мешавад ва қайд кунед, ки об барои «мардум» буд, ки васваса мекарданд. **БАХУДОВАНД**.<sup>H3068</sup>

<sup>176</sup>Видеои 41. «Дар Худованд инкишоф диҳед, то ки дар назари Худо мақбул шавед». [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/41-grow-in-the-lord-to-be-acceptable-to-god/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/41-grow-in-the-lord-to-be-acceptable-to-god/).

<sup>177</sup>Ба [Расми 10-2] Мӯроҷиат кунед 3 ҳосил ва 4 соат».

<sup>178</sup>Мӯроҷиат кунед **Ваҳй 5:6**.

- **Худованд**(Худовандо)<sup>Н3068</sup>=**И**<sup>Н410</sup>**Лохим**(Заб 50:1) = **Подшоҳаз Исроил**(Ишя 44:6) = **Масех**(15 март 32)  
→ **Худоё** бар Исроил(2Шб 7:26) → **Логотипҳо**<sup>179</sup>

Бино бар **Заб 50:1**, Худованд (**Худовандо**)<sup>Н3068</sup> аст **И**<sup>Н410</sup>**Лохим**<sup>Н430</sup>.  
Пас, ба бани-Исроил, **Худовандо**<sup>Н3068</sup> буд **И**<sup>Н410</sup>**Лохим**<sup>Н430</sup> ва **подшоҳи Исроил**.

**Заб 50:1** тавоно (**И**)<sup>Н410</sup> **Худоё** (**Лохим**),<sup>Н430</sup> хатто Худованд (**Худовандо**),<sup>Н3068</sup> сухан гуфт,  
ва заминро даъват карданд<sup>Н776</sup> аз тулӯи офтоб то ғуруби он.  
**Ишя 44:6** Чунин мегӯяд<sup>Н559</sup> Худованд (**Худовандо**)<sup>Н3068</sup> **подшоҳ**<sup>Н4428</sup> **аз Исроил**,<sup>Н3478</sup>  
ва раҳокунандаи **ӯ**<sup>Н1350</sup> Худованд (**Худовандо**)<sup>Н3068</sup> аз мизбонон,<sup>Н6635</sup>  
**Ман аввалинам**,<sup>Н7223</sup> ва ман охири **ҳастам**,<sup>Н314</sup> ва дар баробари<sup>Н1107</sup> ман **Худо нест**  
(**Лохим**).

**2Шб 7:26** Ва бигзор исми Ту то абад ҷалол ёбад, ва бигӯй:  
**Худованди лашкарҳо** аст **Худо**<sup>Н430</sup> **бар Исроил**:  
ва ҳонаи бандаи ту Довуд дар пеши назари ту устувор гардад.

→ Худованд (**Худовандо**), подшоҳи Исроил аст **Масех**<sup>180</sup> ки буд **Худо** бар Исроил,  
ки буд **логотипҳо**.<sup>181</sup>

### ➤ **Худоё**

- **Худоё**(Илоҳим)<sup>Н430</sup> санг буд (**Сур**)<sup>Н6697</sup>: Худованд (**Худовандо**) аз **мизбон**<sup>Н6635</sup>  
(Озодкунанда) → "Офаранда" шумо ҳастед **издивоҷ кардан**.

**Заб 78:35** Ва ба хотир оварданд<sup>Н2142</sup> ки **Худо** (**Илоҳим**)<sup>Н430</sup> санги онҳо буд (**сур**),<sup>Н6697</sup>  
ва баланд<sup>Н5945</sup> **Худоё** (**И**)<sup>Н410</sup> раҳокунандаи онҳо.<sup>Н1350</sup>  
**Ирмиё 50:34** Наҷотдиҳандаи онҳо<sup>Н1350</sup> қавӣ аст; Худованд (**Худовандо**)<sup>Н3068</sup> аз **мизбон**<sup>Н6635</sup> **ӯст**  
**ном**:<sup>Н8034</sup> **ӯ** бодикқат дар бораи онҳо даъво хоҳад кард, то ки ба замин оромӣ диҳад  
(замин),<sup>Н776</sup> ва сокинони Бобилро ба ташиви оваред.  
**Ишя 54:5** Барои офаринандаи ту<sup>Н6213</sup> шавҳари туст,<sup>Н1166</sup> Худованд (**Худовандо**)<sup>Н3068</sup> аз **мизбон**<sup>Н6635</sup>  
номи **ӯ** аст; ва Наҷотдиҳандаи ту **муқаддас аз Исроил**: **Худо** (**Илоҳим**)<sup>Н430</sup> аз  
**тамомизамин**<sup>Н776</sup> даъват карда шавад.  
**Ишо 43:15** Ман Худованд ҳастам (**Худовандо**),<sup>Н3068</sup> Подшоҳи ту, Офаридгори Исроил, Подшоҳи

ту.

→ Дар назар гиред, ки **логотипҳо** буд **Худоё** дар ибтидо, ва **Илоҳим**<sup>Н430</sup> санг буд (**сур**)<sup>Н6697</sup>  
ба халқи Исроил ва баланд<sup>Н5945</sup> **И**<sup>Н410</sup> раҳокунандаи онҳо буд,<sup>Н1350</sup> **муқаддас аз**  
**Исроил**, (яъне) **Худованд**(**Худовандо**)<sup>Н3068</sup> аз **мизбон**, **Худо** (**Илоҳим**)<sup>Н430</sup> тамоми замин<sup>Н776</sup>  
ки «Офарандаи» шумо **издивоҷ кардан** (ниг **Барра**,<sup>Г721</sup> **Ваҳй 5:6**).

→ **Твай** баланд **И**<sup>Н410</sup> = Худованд (**Худовандо**) аз **мизбон**<sup>Н6635</sup> (Рбахшанда, **муқаддас аз Исроил**)  
→ Худованд (**Худовандо**) = **Худо** (**Илоҳим**)<sup>Н430</sup> тамоми замин<sup>Н776</sup>  
(**Худованд Исои Масех** дар NT).

**Аъмол 3:18** Аммо он чизҳое, ки **Худоё** пеш аз ин бо даҳони ҳамаи анбиёи худ нишон дода буд,  
ки **Масех** бояд уқубат кашад, вай ин тавр иҷро кардааст.  
(**Аъмол 13:35** Бинобар ин **ӯ** дар таронаи дигар низ мегӯяд:  
Ту азоби худро накаш **муқаддас** барои дидани фасод)  
**Аъмол 3:19** Пас тавба кунед ва рӯй гардонед, то ки гуноҳҳои шумо маҳв гардад.  
вақте ки вақтҳои тароват аз ҳузури меояд **Худованд** (**кириос**),<sup>Г2962</sup>

<sup>179</sup>Муроҷиат кунед "(**Ваҳй 1:1-2**) **Ваҳйи Исои Масех**."»

<sup>180</sup>Видеои 38. «Махлуб кардани Исо».

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/38-the-crucifixion-of-jesus-the-two-thieves-crucified-next-to-jesus/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/38-the-crucifixion-of-jesus-the-two-thieves-crucified-next-to-jesus/).

<sup>181</sup> **Ҷһн 1:1** Дар ибтидо Калом буд (**логотипҳо**),<sup>Г3056</sup> ва Калом (**логотипҳо**) бо буд **Худоё**, ва Калом (**логотипҳо**) буд **Худоё**.



[Аъмол 3:20](#) Ва ӯ хоҳад фиристод **Исои Масеҳ**, ки пештар ба шумо мавъиза шуда буд:

[Аъмол 3:21](#) Ки осмон бояд **гирандто** **замонҳои барқарорсозӣ** аз ҷама чиз,

ки **Худоё** аз замони пайдоиши ҷаҳон бо забони ҷамаи анбиёи муқаддаси Худ сухан

меронд.

[Аъмол 3:22](#) Зеро Мусо ба падарон рост гуфта буд:

**Пайғамбар** хоҳад кард **Худованд (кириос)** <sup>G2962</sup> шумо **Худоё** <sup>G2316</sup> баланд бардоштан

барои шумо аз бародарони худ, мисли ман;

Уро дар ҷама чиз хоҳед шунид, ки ба шумо гӯяд.

— Чаро **Исои Масеҳ** аст **Худованд** мо **Худоё** то замони барқароршавии ҷама чиз?

([Jhn1:1](#) аз нав тафсир карда шудааст)

→ Дар ибтидо буд **ба логотипҳо**, <sup>G3056</sup> ва **логотипҳо** бо буд **Худоё**, ва **ба логотипҳо** буд **Худоё** ([Jhn1:1](#)).

→ Дар ибтидо буд **логотипҳо** (**Худованд**, **Худованд**), ва **Худованд** бо Худо буд, ва **Худованд** **Худо** буд ([Jhn1:1](#)).

→ Дар ибтидо буд **Масеҳ**, ва **Масеҳ** бо Худо буд, ва **Масеҳ** **Худо** буд ([Эфсӯсиён 3:2](#)) аз тамоми замин ([Ишоя 54:5](#)).

- **Худоё** пешгӯӣ карда буд **аз они Масеҳ** бо даҳони анбиёи ӯ азоб мекашид ва ин иҷро шуд. Пас, тавба кунед, то ки гуноҳҳои шумо маҳв шавад, то замонҳои тароват фаро расад ([Аъмол 3:19](#)) аз руи **Худованд (кириос)**, ва **Исои Масеҳ**, ки пештар ба шумо мавъиза карда шуда буд, ба шумо фиристода мешавад. Осмон бояд ӯро қабул кунад, то замони барқароршавии ҷама чиз, ки **Худоё** аз замони пайдоиши ҷаҳон бо даҳони ҷамаи пайғамбарони муқаддаси худ сухан меронд. **Худоё** ҷама чизро зеро пои худ гузоштааст **Масеҳ** ([1 Қӯр 15:27](#)) ва тавассути **аз они Масеҳ** азоб кашидан, **Исои Масеҳ** ба мо фиристода мешавад ва дар ин бора сухан ронда шуда **они Худо** пайғамбарони муқаддас аз замони пайдоиши ҷаҳон.

→ Ба ибораи дигар, "**Масеҳ**" аз ибтидои ҷаҳон бо номҳои вучуд дорад <sup>H410</sup> ва **Худованд**. <sup>H3068</sup>

**Худованд (Худованд)** <sup>H3068</sup> аз **мизбон**, ки фидокор буд **муқаддаси Исроил** ва **Илоҳим** тамоми заминдар Аҳди Қадим ё **Худованд (Худованд)** <sup>H3068</sup> чун омад **Исои Масеҳ** пайғамбардар Аҳди Қадид омада, халқи Худ Исроилро диданд ва фидия дод **Худованд (кириос)** <sup>G2962</sup> **Худоё** <sup>G2316</sup> аз **Исроилдар Аҳди Қадид**.

Ин **ХУДОВАНД**, Подшоҳи Исроил, **Худованди лашкарҳо**, халқи ҷовидонаро таъин кардааст ва чизҳои оянда ва ояндаро нишон хоҳад дод. <sup>182</sup> То замони барқароршавии ҷама чиз, осмон бояд ин пайғамбарро қабул кунад **Исои Масеҳ** чун **Худованд** **Худоё**. <sup>G2962</sup> <sup>G2316</sup>

[Ҳастӣ 14:18](#) Ва **Малкисодақ** подшоҳи **Салем** <sup>H8004</sup> нон баровард <sup>H3899</sup> ва шароб. <sup>H3196</sup>  
ва ӯ коҳин буд <sup>H3548</sup> аз баландтарин <sup>H5945</sup> **Худоё** (!) <sup>H410</sup>

[Ҳастӣ 14:19](#) Ва ӯро баракат дода, гуфт:

Муборак бошад Иброми олитарин! <sup>H5945</sup> **Худоё** (!) <sup>H410</sup>

**соҳиби** <sup>H7069</sup> осмон ва замин:

[Ҳастӣ 14:20](#) Ва баракат аст Худои олитарин! (!) <sup>H410</sup>

ки душманонатро ба дасти ту таслим кардааст.

Ва ба ӯ даҳяқ дод (даҳум) <sup>H4643</sup> аз ҷама.

[Ҳастӣ 14:21](#) Ва подшоҳи **Садӯм** ба **Абром** гуфт: «Ин одамонро ба ман дех, ва молро ба дасти худ бигир.

[Ҳастӣ 14:22](#) Ва **Абром** ба подшоҳи **Садӯм** гуфт:

Ман дастамро ба боло бардоштам **Худованд (Худованд)**, баландтарин <sup>H5945</sup> **Худоё**

(!), <sup>H410</sup>

**соҳиби** заминро осмон, <sup>H776</sup>

<sup>182</sup> Видеои 48. «8. Ханука». [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/48-the-feasts-of-the-lord-8-hanukkah/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/48-the-feasts-of-the-lord-8-hanukkah/).

-Кист **Малкисодак**

- **Малкисодак**: коҳини олимони **И** (Соҳиби замини осмон)

- Аз **Ҳастӣ 2:4**, «касе (**Худованд Худо**)» тайёр кардан низ иштирок дорад <sup>H6213</sup> чизҳо дар бораи чӣ **Худоё** офарида шудааст.<sup>183</sup> Амувофики **Ишайа 54:5**, шумо ба **издивоҷ кардан** Офаридгори шумо <sup>H6213</sup> ва номи **Ўст**

**Худованд (Худовандо)** аз **мизбон**.<sup>184</sup>

(1) Дар ибтидо **Худо** «Офарид» <sup>H1254</sup> осмону замин (**Ҳаст 1:1**), ҳамин тавр **Худоё (Илоҳим)** аст «офаринанда».

(2) Дар ибтидо **Худованд (Худовандо)** <sup>H3068</sup> **Худоё (Илоҳим)** <sup>H430</sup> **сохта шудааст** <sup>H6213</sup> замин ва **баосмонҳо (Ҳастӣ 2:4)**, ҳамин тавр **Худованд Илоҳим** **Худованд** аст (**Худовандо**) <sup>H3068</sup> аз **мизбон** <sup>H6635</sup> (**Ҳаст 2:1**) кист "**Офаридгор**".

(3) Баъд аз **Худоё** Осмону заминро офарид ва офарид, ба замин фармуд <sup>H776</sup> ба миён овардан **алаф**, ва обҳо чизҳои хазандагонро ба вуҷуд оварданд, ва замин ҳаёти онро ба вуҷуд овард **бачон**.<sup>185</sup>

→ Барои ду писари Иброҳим 2 аҳд (2 васият) мавҷуд аст, ки яке аз онҳо таваллуд шудааст **дар замин Ерусалим** баъд аз гушти каниз (Исмоил) ва дигаре бо ваъда (**Исҳоқ**) аз як зани озод дар Ерусалими осмонӣ.

- **Малкисодек**, подшоҳи **Салем** <sup>H8004</sup> (ба **Исои Масех**)

— Зеро **Исо** подшоҳи яҳудиён аст (**Юҳанно 19:19**) ва **Масех** подшоҳи Исроил аст, **Малкисодак** «баланд **И**» шабоҳат дорад **Исои Масех** дар **Аҳди Чадид (15 март 32)**.<sup>186</sup>

- **Малкисодак** нону майро ба вуҷуд овард (дар назар дорад **Исои Масех**) **Нон ва вино (Исои Масех)**: Бадани **Исо** (ё **Писари Одам**, кист **нона** аз **Худоё**), дар матои тозаи катон печонида шуда, дар қабри наве гузошта шуд, ки дар санги аз ҷониби Юсуф кандашуда канда шуда буд. **Исо** ва одил гардид. Ба ибораи дигар, марде, ки одил карда шуда буд, логосро (ҷасади Исои **Худованд**) ба пок печонида буд. матои катон ва дар он ҷо гузоштанд **Масех** (барои гӯшт ва нӯшокиҳои рӯҳонӣ, рема, **1Қр 10:4**), то ки ин **Исои Масех**, ки назди **Ў** фиристода шудааст, **ӯро** зинда мекунад **Масех (Эфсӯсиён 2:5)** ва **ӯро** дар маконҳои биҳишти бо тамоми баракатҳои рӯҳонӣ ба воя расон **Исои Масех (Эфсӯсиён 1:3, Эфсӯсиён 2:6)**, ва аз **ӯ** шудан **Худовандо (Фил 3:8)**, ва ҷисми зишташро ба иваз **ҷисми пурчалол** аз **Наҷотдиҳанда, Исои Масехи Худованд (Phi 3:20-21, ба Рум 8:30)**,<sup>187</sup> кист **Барра, Масех**, тасвири **Худоё**.<sup>188</sup>

- **Донишони он** ки **гӯшти** аз **Писари Одам** логотип аст (**Jhn 14:25**) ё **нон**, ва хуни **Масех** аст **шароб**,<sup>189</sup> санг аз қабр, ки ҷасади **ба Худованд Исо** гузошта шуда буд, маънои онро дорад, ки логос (об) ҳангоми фелондани санг аз қабр ба рема (шароб) табдил ёфт ва мӯъминонон **Писари Худо** дар худ шоҳид доранд (**Юҳанно 24:22**).<sup>190</sup>

→ Ҳамин тариқ, **нон** ва **шароб** ишора мекунад **Исои Масех**

<sup>183</sup> Видео 1. «Қадамҳои офариниш». [www.therhemaofthelord.com/course1/lesson1/](http://www.therhemaofthelord.com/course1/lesson1/).

<sup>184</sup> Ба **Барра** мурочиат кунед <sup>G721</sup> дар **Ваҳй 5:6**.

<sup>185</sup> Видео 1. «Қадамҳои офариниш». [www.therhemaofthelord.com/course1/lesson1/](http://www.therhemaofthelord.com/course1/lesson1/).

<sup>186</sup> Видеои 38. «Махлӯб кардани Исо».

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/38-the-crucifixion-of-jesus-the-two-thieves-crucified-next-to-jesus/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/38-the-crucifixion-of-jesus-the-two-thieves-crucified-next-to-jesus/).

<sup>187</sup> Видеои 39. «Эҳёи мурдагон». [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/39-possible-time-sequence-of-crucifixion-the-first-and-last-adam-the-resurrection-of-the-dead/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/39-possible-time-sequence-of-crucifixion-the-first-and-last-adam-the-resurrection-of-the-dead/).

<sup>188</sup> Ба «Худованди Қодири Мутлақ, **Ваҳй 1:8** ва **Худованд Худои Қодири Мутлақ, Ваҳй 4:8**».

<sup>189</sup> Видео 13. «Калима (логос ва rhēma)». [www.therhemaofthelord.com/logos-rhema/13-the-gift-of-the-holy-spirit/](http://www.therhemaofthelord.com/logos-rhema/13-the-gift-of-the-holy-spirit/).

<sup>190</sup> Видеои 23. «Нон, манна ва манна пинҳон».

[www.therhemaofthelord.com/the-bread/23-the-bread-the-manna-the-hidden-manna/](http://www.therhemaofthelord.com/the-bread/23-the-bread-the-manna-the-hidden-manna/).

(*"1 Юханно 5:6*Ин аст, ки омад **обвахун**, хатто **Исо Масех**; на танҳо бо об, балки бо об ва хун. Ва ин Рӯҳест, ки шаҳодат медиҳад, зеро ки Рӯҳ ҳақиқат аст»).

- **Малкисодақ**, коҳини боло **И** (ба **Исои Масех**)  
Пас аз он ки осмон ва замин офарида ва офарида шуданд, ба вучУД овардани самараи ҳаёти рУҳӣ «масъулияти мо» гардид. Ва **Малкисодақ**коҳин будаз баланд **Эл**<sup>H410</sup> **ёмуқаддас** аз **Исроил**ки дар аҳди нав ба он ишора мекунанд **Исои Масех**. Мо Саркоҳини бузург дорем, **Исо Писари Худо**, ки ба осмон гузаштааст (**Ибр 4:14**, ва шуд **Исои Масех, Худованд мо Худоё**), ва «Худованд (**Худовандо**)<sup>H3068</sup> қасам хӯрдааст ва тавба намекунад: «Ту коҳин ҳастӣ<sup>H3548</sup> **то абад мувофиқи тарзи Малкисодақ** (**Заб 110:4**). "**Худованд** (кирос),<sup>G2962</sup> санги зинда, интихобшуда **Худоё** (**1Пт 2:4**). Аммо «шумо низ мисли сангҳои зинда ҳастед, хонаи рӯҳонӣ ва коҳини муқаддасро бино кардаед,<sup>G2406</sup> қурбониҳои рӯҳонӣ пешкаш кунанд, ки қобили қабул аст **Худоё** аз ҷониби **Исои Масех** (**1Пт 2:5**).
- **Баланд** **И** харид<sup>H7069</sup> осмон ва замин (дар назар дорад **Исои Масех**)
- **Соҳиби сӣ тангаи нуқра**<sup>191</sup>  
Тибқи қонун дар **Хуруч 21:32**, барзагов (Яҳудо) ғуломро (Исоро) тела дод (хиёнат кард), ҳамин тавр соҳиби гов ё Яҳудо (саркоҳинон, **Матто 27:6**), сӣ сиқл нуқраро ба оғои он ғулом (Худо) медиҳад, ва гов (Яҳудо) сангсор карда мешавад.  
  
Аммо, пас аз он ки Яҳудо барои таслим кардани хуни бегуноҳ тавба кард (аз **Исо**), саркоҳинон ва пирон дигар оғои Яҳудо набуданд мувофиқи шариат чунин гуфтаанд: «Ин ба мо чист? бубинед (**Матто 27:4**). Ҳамин тавр, Яҳудо чорае надошт, ки сӣ сиккаи нуқраро дар маъбад партофт ва рафта, худро ба дор овехт. **Матто 27:5**). Яҳудо сиккаҳои нуқраро ба маъбад партофт, зеро он мувофиқи шариат аз они Худо буд (**Хуруч 21:32**).  
  
Ин калима аст<sup>H1697</sup> **аз Худованд** аз Худованд Худо (**Зек 11:1–4**), ки аз ҷониби Черемии пайғамбар гуфта шудааст ва он дар иҷро шуд **Матто 27:9**. Дар назари мардум, ҳамаи сӣ тангаи нуқра аз они оғо хоҳад буд (**Худоё**) аз хизматгор (**Исо**) тибқи шариат, бинобар ин онҳо фикр мекунанд, ки он аз они «хуб» аст, (**Худоё** ягона шахсест, ки даъват карда мешавад "**хуб**»<sup>G18</sup>, **10 март 18**).
- **Кулолгар** (он ки гилро ба вучуд овард)<sup>H3335</sup> аст **Худованд** (**Худовандо**)<sup>H3068</sup> ва сӣ сиккаи нуқраро таъин кард (баҳои он ки арзишманд буд, хуни **Исо** (**Ибр 10:19**), ки онҳо аз писарон мебошанд<sup>H1121</sup> **Исроил** қадр кард, **Матто 27:9**) ба кулолгар андохта шавад (**Худованд**)<sup>H3335</sup> **дар хонаи Худованд**.<sup>H3068</sup>
- **Соҳиби майдони кулолгар**<sup>192</sup>  
→ Чун сӣ тангаи нуқра қимати хуби хуни Исо аст, ки писарони **Исроил**, соҳиби **кулолгар** (**аз они Худованд**) **майдон** аст **Худованд** (**Матто 27:7**).
- **Бадани шумо бо хуни гаронбаҳои Масех, яъне Барра харида шудааст**  
→ Шумо на аз рӯи анъанаи падаронатон, балки бо чизҳои фосидӣ фидия дода шудаед **хуни пештараи Масех**, аз **барра**<sup>G286</sup> **бе айб** ва бе нуқта, ки шуд **ба гӯсфанд** (**1Пт 1:18–19**).<sup>G721</sup> Пас, ҷисми шумо маъбади Худои Рӯҳулқудс дар шумост, ки аз он иборат аст  
**Худоё** ва на аз шумо. Азбаски ҷисми шумо бо баҳои шараф харида шудааст, шумо метавонед ҷалол диҳед  
**Худоё** дар бадани шумо ва дар рӯҳи шумо, ки аз они Худост. Иродаи Худо барои ҳамаи одамон ин аст, ки онҳо ӯро бубинанд

<sup>191</sup>Видео 37. «Шумо бо нарх (шараф) харидаед».

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/37-the-field-of-blood-a-possession-you-are-bought-with-a-price-an-honour/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/37-the-field-of-blood-a-possession-you-are-bought-with-a-price-an-honour/).

<sup>192</sup>Дар ҳамон ҷо.

**Писарва** ба Ӯ имон оваред, ки ҳаёти ҷовидонӣ дошта бошад; ҳамин тавр, маъбади Худо дар бадани шумо ҷалол хоҳад ёфт дар пири ту, ки бо хуни гаронбаҳои он харида шудааст **Масех**, то шумо ба воя расед рӯзи охири (ниг [2Пом 2:1](#)).<sup>193</sup>

→ Баланд **И**<sup>H410</sup> душманони Абромро ба дасти худ супурд, аз ин рӯ Абром даҳяк дод ҳама ба коҳини худ (Малкисодақ) **Ҳастӣ 14:20**) аз баланд **Эл**,<sup>H410</sup> раҳокунанда, **Худо (Илоҳим)**<sup>H430</sup> тамоми замин.<sup>H776</sup>

→ Пас аз он ки марде меваеро, ки Худо фармуд, ки нахӯрад, хӯрд, замин лаънат кард **Худованд Худо**, бинобар ин ӯ дигар меваи аз замин руёндашударо хӯрда натавонист ([Ҳастӣ 1:11](#)).

→ Аммо Малкисодақ Абромро баракат дод ва Абром ба ӯ даҳяк дод, зеро «тамоми даҳяк **замин**, хоҳ аз тухми замин бошад, хоҳ аз меваи дарахт **ХУДОВАНД (Худовандо)**: **ҳамин тавр ҳам муқаддас ба Худованд (Худовандо)**» ([Ибодат 27:30](#)). Аз ин рӯ, Абром аз гирифтани мол худдорӣ кард ки подшоҳи Садӯм пешниҳод кардааст, то нагӯяд, ки Абромро бой кардааст [Ҳастӣ 14:23](#)).

→ Саркоҳин: **Исо** саркоҳин таъин шуд (саркоҳин)<sup>G749</sup> пас аз фармони Мелкиседек. ([Ибр 6:20](#) *Ба кучо ки пешеаф барои мо дохил шуд, хатто Исо, баланд кард **коҳин** (саркоҳин)<sup>G749</sup> то абад пас аз фармони Мелкиседек.*)

#### -Масех пеш аз Иброҳим буд

† **Малкисодақ**, коҳини боло **И**, тасвири тасвири саркоҳини бузург аст<sup>G749</sup> ки ба осмон гузаштааст, **Исо Писари Худо** ([Ибр 4:14](#)), кист **Исои Масех**, **Худованд**<sup>G2962</sup> мо **Худоё**,<sup>G2316</sup> Ӯро осмон бояд то замони барқароршавии ҳама чиз, ки Ӯро қабул кунад **Худоё** аз замони пайдоиши ҷаҳон бо забони ҳамаи анбиёи муқаддаси Худ сухан меронд ([Аъмол 3:21](#)).

→ [Юҳанно 8:58](#) **Исо** ба онҳо гуфт: «Ба ростӣ, ба ростӣ ба шумо мегӯям: **Пеш аз он ки Иброҳим буд, ман ҳастам.**»

#### ➤ **Худованди мутаъол (шад)**<sup>H7706</sup>

- **Қодир (шад)**<sup>H7706</sup>: Калимаи реша аз Стронг аст **H7703 (тш, šadad)**, ба маънои ғорат қардан, бо зӯрӣ муомила қардан, тавонотарин, тавоно ([Ваҳй 19:6](#)).
- **Худованди мутаъол (шад)**<sup>H7706</sup> → **Худованд (Худовандо)** → **Худоё (И)**<sup>H410</sup> [Ҳастӣ 17:1](#) *Ва ҳангоме ки Абром навадсола ва нӯҳсола буд, **Худованд (Худовандо)** ба Абром зоҳир шуд,*

*ва ба вай гуфт: «Ман Қодири Мутлақ ҳастам». (шад)<sup>H7706</sup> **Худоё (И)**<sup>H410</sup>; пеши ман роҳ рав ва комил бош (бе айб)<sup>H8549</sup>*

- Номи Абром қаблан истифода мешуд **Лохим** бо номи нави худ Иброҳим аҳд баст.
- **Худованд (Худовандо)** ба Абром то синни 99-солагӣ дида шуд, баъд ба ӯ чун зоҳир шуд **Худои Қодир (шад)**<sup>H7706</sup> **Худоё (И)**<sup>H410</sup> ва ба Абром гуфт, ки беайб пеши Ӯ биравад.  
→ Дар назди **Худованди Мутаол** беайб комил шавед (**шад)**<sup>H7706</sup> **Худоё (И)**<sup>H410</sup>

#### **Худоё (И)**<sup>H410</sup> = **як кӯчқор**<sup>H352</sup>

- 'Аст кӯтоҳ аз Strong's H352 ('айил), маънои "**RAM**<sup>H352</sup>» (ки ҳамон як H193 Strong аст ([Овтол](#), 'ул) маънои "қудратманд")  
→ Дар ОТ, **RAM**<sup>H352</sup> Иброҳим ба ҷои писараш Исҳоқ ҳамчун қурбонии сӯхтани оварда шуд

<sup>193</sup> Дар ҳамон ҷо.

(Ҳастӣ 22:13).

-Ҳастӣ 22:13 Ва Иброҳим чашмонашро боло карда, нигарист:

ва инак, дар паси **ӯяк қўҷқор**<sup>H352</sup> дар ғафс аз шохҳояш гирифта:  
ва Иброҳим рафта, қўҷқорро гирифт,  
ва ўро ба ҷои писараш барои қурбонии сўхтанӣ тақдим намуд.

- Дар ОТ: **Як қўҷқор**<sup>H352</sup> → **Барра** (Фасх)<sup>H7716</sup>

- Дар НТ: (**Исо**) → **Барра**(**Масех**)<sup>G286</sup> → **Барра**<sup>G721</sup> (**Худовандова****Наҷотдиҳанда**, **Исои Масех**  
(**Худоё**), **Қодир**)

- Хуни гаронбаҳои **Масех**, аз **барра**<sup>G286</sup> бе нуқсон ва бе доғ,  
ки Фисхи мо гардид **гўсфанд**,<sup>G286</sup> (**Масех**) (1Пт 1:19, Хуруҷ 12:27, 1Қр 5:7).<sup>194</sup>

→ Агар Худо ('**И**)<sup>H410</sup> ишора мекунад **Масех**, пас Худои таъоло кист (**шад**)?

- **Худованди мутаъол**(**шад**)<sup>H7706</sup> → Худоё ('**И**)<sup>H410</sup> (Худованд, **Худовандо**) → '**Лохим**

Ҳастӣ 17:2 Ва ман аҳди худро хоҳам баст<sup>H1285</sup> миёни ману ту, ва туро афзун хоҳад кард  
бениҳоят.

Ҳастӣ 17:3 Ва Абром бар рӯи худ афтод; ва Худо ('**Лохим**)<sup>H430</sup> бо ӯ сўхбат карда гуфт:

Ҳастӣ 17:4 Ман бошам, инак, аҳди ман бо ту аст, ва ту бошӣ  
падари бисъёр миллатҳо.

Ҳастӣ 17:5 Ва номи ту дигар Абром хонда нахоҳад шуд,

вале номи ту Иброҳим хоҳад буд; зеро ки туро падари халқҳои бисъёр гардондаам.

- '**Лохим** бо Абром аҳд баст, ки вай падари халқҳои бисёр хоҳад буд ва ўро номид  
номи Иброҳим.

- '**Лохим** пеш аз бастани аҳди худ бо Иброҳим бо Абром сухан гуфт.

- **Аҳдно** мапеш аз он тасдиқ карда шуд **Худоё**<sup>G2316</sup> дар **Масех**<sup>G1519</sup>, ва қонуне, ки чор буд  
пас аз саду сӣ сол, наметавонад бекор кунад, ки ваъдаи ҳеч касро иҷро накунад  
таъсир (**Ғал 3:17**). Дар хотир доред, ки аҳди байни **Илоҳим** ва Иброҳимро тасдиқ кард  
**Худоё** "дар" **Масех**.

- **Худоё** ('**И**)<sup>H410</sup> **Худои Қодир** (**шад**)<sup>H7706</sup> = буд (Худо, '**Лохим**<sup>H430</sup>)

- Аз гуноҳе, ки як одам ба дунё даромадааст<sup>G444</sup> (**ба Рӯм 5:12**, **Ҳастӣ 3:24**) ва то Яъқуб  
ном ба Исроил иваз карда шуд (**Ҳастӣ 35:10**), Худо ('**Лохим**)<sup>H430</sup> ҳамчун Худо зоҳир шуд ('**И**)<sup>H410</sup>  
**Қодир**(**шад**)<sup>H7706</sup> ба Иброҳим, Исҳоқ ва Яъқуб, вақте ки ӯ дар рӯи замин зоҳир шуд.  
(**Ҳастӣ 48:3** Ва Яъқуб ба Юсуф гуфт: Худоё ('**И**)<sup>H410</sup> **Худои Қодир** (**шад**)<sup>H7706</sup> пайдо шуд  
(**диданд**)<sup>H7200</sup> барои ман дар Луз дар замин (замин)<sup>H776</sup> аз Канъон, ва маро  
баракат дод,) )

- Худоё ('**И**)<sup>H410</sup> **Худои Қодир** (**шад**)<sup>H7706</sup> пеш аз Яъқуб дар замини Канъон ба Яъқуб зоҳир шуд  
номи нави Исроил дода шуд. Пас, Худо ('**И**)<sup>H410</sup> **Худои Қодир** (**шад**)<sup>H7706</sup> Худо буд ('**Лохим**)  
ки дар рӯи замин дида шуда буд, ки ифодаи раъи он аст **Исои Масех**, ки ба даромад  
чаҳон барои наҷот додани гунаҳкорон (**1Т 1:15**) ва шуд **Исои Масех** мо **Худовандо** (**Фил 3:8**).  
(**Фил 3:8** Бале, бешубҳа, ва ман ҳама чизро ба ҷуз зиён барои оличаноб ҳисоб мекунам  
донишаз **Масех** **Исо** ман **Худовандо** (**кириос**):  
Бар он кас, ки ман ҳама чизро аз даст додаам,  
ва онҳоро ҷуз пору ҳисоб кунед, то ғолиб шавам **Масех**.)

Ҳастӣ 35:10 Ва **Худоё** ('**Лохим**)<sup>H430</sup> ба ӯ гуфт: «Номи ту Яъқуб аст;  
номи ту дигар Яъқуб хонда нахоҳад шуд,  
балки Исроил<sup>H3478</sup> номи ту хоҳад буд, ва ӯ номи худро Исроил хонд.<sup>H3478</sup>

Ҳастӣ 35:11 Ва **Худоё** ('**Лохим**)<sup>H430</sup> ба ӯ гуфт (ба Исроил номи нави Яъқуб, Ҳастӣ 35:10),

<sup>194</sup> Муроҷиат кунед **Ваҳй 5:6**.

миллатхо)<sup>H1471</sup>

ман Худо ҳастам ('I)<sup>H410</sup>Худои Қодир (шад).<sup>H7706</sup>пурсамар ва афзун шудан;  
миллат<sup>H1471</sup>(миллати яғонаи Худо, Исроил) ва як гурӯҳи халқҳо (яъни

аз ту хоҳад буд, ва подшоҳон аз камари ту берун хоҳанд омад;

- 'Лохимпеш аз он ки ба ӯ номи нав, Исроил дода шавад, бо Яъқуб низ сӯхан гуфт (Ҳастӣ 35:10).

- Пас аз иваз шудани номи Яъқуб ба Исроил, Худо ('I)<sup>H410</sup>Худои Қодир (шад)<sup>H7706</sup>муборак Исроил

пурсамар ва афзун гарданд аз он Худохалқи Исроил ва дар халқҳои ғайрияҳудӣ.<sup>195</sup>

шавед,

Ҳаст 1:22Ва Худоё ('Лохим)<sup>H430</sup>онҳоро баракат дода, гуфт: «Борвар ва афзун

ва обҳоро дар баҳрҳо пур кунед, ва паррандагон дар замин зиёд

шаванд.<sup>H776</sup>

Ҳастӣ 28:3Ва Худо ('I)<sup>H410</sup>Худои Қодир (шад)<sup>H7706</sup>баракат бар ту,  
ва туро боровар ва афзун гардон,  
то ки ту мардуми зиёде бошӣ;

- **ФАбзори ёддошткунандаи доимӣ**Ҳастӣ 46:2,Худоё ('Лохим)<sup>H430</sup>бо Исроил сӯхан меронад рӯъёҳо  
Ҳастӣ 46:2Ва Худо ('Лохим)<sup>H430</sup>ба Исроил гуфт<sup>H3478</sup>дар рӯъёҳо<sup>H4759</sup>аз шаб,  
ва гуфт: «Яъқуб, Яъқуб». Ва гуфт: Ана ман.

→ Аз Ҳастӣ 46:2, Худо ('Лохим)<sup>H430</sup>дар рӯъёҳо бо Исроил сӯхан меронад.

- <sup>H410</sup> = Ёрдам, ва Худои Қодир (шад)<sup>H7706</sup> = Бароятон аз осмони боло муборак бод → Исои Масех

Ҳастӣ 49:25Ҳатто ба Худо ('I)<sup>H410</sup>аз падарат, кӣ Кӯмакту;

ва ба Худои таъоло (шад)<sup>H7706</sup>кӣ хоҳад муборакту бо баракатҳои осмони боло,  
баракатҳои амиқки дар зер, баракати синаҳо,<sup>H7699</sup>  
ва бачадон (рахм).<sup>H7356</sup>

→ <sup>H410</sup>падари ту (Иброҳим, Исҳоқ ва Яъқуб) Он касест, ки ба шумо "ёри" мерасонад (дар замин).

→ <sup>H410</sup>мададгор аст,» ва мададгори Исроил аст Худованд(Худовандо) (2Подшоҳ 14:25–

26)

ё Худованд(кириос) (Ибр 13:6).<sup>196</sup>

→ Худованди мутаъол (шад)<sup>H7706</sup>он аст, ки «Баракат медиҳад» ту дар рӯи замин бо

баракати

осмонболо.

(Худованд Худо пайғамбар ба миён овард)

Аъмол 3:22Зеро Мусо ба падарон рост гуфта буд:

Пайғамбархоҳад кард Худованд(кирио)<sup>G2962</sup>шумо Худоё аз худ бароятон баланд бардоред

бародарон, мисли ман;

Ҷро дар ҳама чиз хоҳед шунид, ки ба шумо гӯяд.

<sup>195</sup>Видеои 6. «Худованд Худои шумо мешавад».

[www.therhemaofthelord.com/course2/6-the-book-of-the-generations-from-adam-to-jesus-the-sons-of-israel-israel/](http://www.therhemaofthelord.com/course2/6-the-book-of-the-generations-from-adam-to-jesus-the-sons-of-israel-israel/) & video 16, «Гучӯдҳо, тамоми халқҳо (5/10),» [www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/](http://www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/).

<sup>196</sup>Муроҷиат кунед Ваҳй 3:14.



Аъмол 3:23Ва воқеъ хоҳад шуд, ки ҳар касе, ки сухани он пайғамбарро намешунавад, аз байни халқ нест карда мешавад.

Аъмол 3:24Оре, ва ҳамаи анбиё аз Самуил ва онҳое ки баъд аз он буданд, ҳар кӣ сухан мегуфт, дар бораи ин рӯзҳо низ пешгӯӣ кардааст.

Аъмол 3:25Шумо фарзандонед (писарон)<sup>G5207</sup> аз пайғамбарон, ва аҳде ки Худост<sup>G2316</sup> ки бо падарони мо сохта шуда, гуфтаанд **Иброҳим**, Ва дар насли ту<sup>G4690</sup> ҳамаи қабилаҳои рӯи замин хоҳанд буд (замин)<sup>G1093</sup> муборак бошад.<sup>G1757</sup>

Аъмол 3:26Аввал ба шумо **Худоё**,<sup>G2316</sup> ки Писари худро (ғулом) эҳё кард<sup>G3816</sup> **Исо**,<sup>G2424</sup> **фиристодандӯ ба муборак** шумо ҳар яке аз шуморо аз гуноҳҳои худ бармегардонед.

(Мат 1:21Ва ӯ писаре хоҳад зод, ва ту номи ӯро бихон **ИСО**: зеро вай хоҳад кард захира кунед қавми худро аз гуноҳояшон.)

→ **Худоё** баланд бардоштанд **Исо** ки дар тавбаатон аз гуноҳоятон баракат диҳад.

- **Вин хел Исо** ки **Худоё** барои Исроил эҳё кардааст?

Аъмол 13:23Аз насли ин мард (Довуд).

дорад **Худоё** мувофиқи ваъдаи ба Исроил эҳё шуд **Наҷотдиҳанда**,<sup>G4990</sup> **Исо**:

→ **Исо**, кӣ **Худоё** баланд бардоштанд барои Исроил, аст "**Наҷотдиҳанда**."<sup>G4990</sup>

- **Худованди мутаъол (шад)**<sup>H7706</sup> ки шуморо баракат медиҳад = **Исо** = **Наҷотдиҳанда**<sup>G4990</sup>

Адад 24:4 Ӯ гуфт, ки суханонро шундааст<sup>H561</sup> аз Худо (**Ӯ**),<sup>H410</sup> ки дидааст биниш<sup>H4236</sup> аз Худои Қодир (**шад**),<sup>H7706</sup>

ба транс афтода, вале чашмонашро кушода:

→ Бо шунидани суханони **Ӯ**,<sup>H410</sup> диди **Худованди мутаъол (шад)**<sup>H7706</sup> мекушояд.

### -Масеҳи Худованд

Луқо 2:26Ва он буд **ошкор намуд** ба ӯ аз ҷониби **Рӯҳулқудс**, ки ӯ (Шимъӯн) набояд маргро бинед, пеш аз он ки дида буд **Масеҳи Худованд**.

Луқо 2:27Ва Ӯ ба воситаи Рӯҳ ба маъбад омад:

ва вақте ки падару модар кудакро оварданд **Исо**, ки барои ӯ мувофиқи одати шарият амал кунад,

Луқо 2:28Пас ӯро ба оғӯш гирифт ва баракат дод **Худоё**, ва гуфт:

Луқо 2:29Худованд (**деспотхо**),<sup>G1203</sup> алҳол бигзор бандаат ба саломатӣ биравад, мувофиқи сухани ту (**рема**)<sup>G4487</sup>:

Луқо 2:30Зеро ки чашмонам дидаанд<sup>G1492</sup> ту **наҷот**,

Луқо 2:31Онро дар пеши назари тамоми мардум омода кардаӣ;

Луқо 2:32Нуре<sup>G5457</sup> барои сабук кардани халқҳо,<sup>G1484</sup> ва ҷалони қавми Ту Исроил.

→ Рӯҳулқудс бар одамон аст<sup>G444</sup> дар Ерусалим, ки одил ва парҳезгор аст, интизори тасаллии Исроил. Шимъӯн яке аз он одамон буд ва онро ба ӯ ошкор карда буд **ба Рӯҳулқудс** ки маргро пеш аз диданаш набинад **Масеҳи Худованд** (Луқо 2:25-26).

→ Ҳатто вақте ки кудак **Исо** одати шарият барои Ӯ ба амал омад, **Рӯҳулқудс** ба одами одил ва диндор дар бораи кудак ошкор мекунад **Исо** ки У барои он тайёр аст **наҷот** дар пеши назари тамоми мардум, **нури Худо** барои сабук кардани халқҳо, ва

шаъну шарафи

Халқи ӯ, Исроил.

→ Бо шунидани суханон<sup>H561</sup> аз **Ӯ** (**деспотхо**, Луқо 2:26), ё **Худованд (Худовандо)**,



Рӯҳулқудс ошкор мекунад рема (Луқо 2:29) ва чашми худро ба дидан мекушояд Исо ва Ҷ  
наҷот.<sup>197</sup>

➤ Худоё(И)<sup>H410</sup> Худои Қодир (шад)<sup>H7706</sup> = Худовандо(кириос) ва Наҷотдиҳанда(кист Исои Масех) дар NT  
(2Пт 1:11)

→ Эл<sup>H410</sup> Худои Қодир (шад)<sup>H7706</sup> = Худо буд (Лохим<sup>H430</sup>)

Юханно 24:27 Ва Еҳушаъ ба тамоми мардум гуфт: «Инак, ин санг». <sup>H68</sup> барои мо шоҳид хоҳад  
буд;  
зеро ки вай тамоми суҳанонро шундааст <sup>H561</sup> аз Худованд (Худовандо)<sup>H3068</sup> ки вай ба  
он суҳан ронд

Моро, ки бар шумо гувоҳ аст, мабодо инкор кунед Худоё(Илоҳим).<sup>H430</sup>

† Пас аз забт кардани замини Канъон, Еҳушаъ ба тамоми халқи қабилаҳои Исроил мегӯяд,  
ки битарсанд. Худованд(Худовандо) ва хизмат мекунад Худованд самимона ва дар  
хақиқат ва мардум мегуфтанд  
(Юханно 24:22-24),

«Мо шоҳид ҳастем, ки онҳо интиҳоб кардаанд Худованд,  
ва Худованд (Худовандо) мо Худоё(Илоҳим) хизмат мекунем.»

Ва Еҳушаъ бо мардум аҳд баст, ва барои онҳо дар Шакем фароиз ва дастуре муқаррар кард ва  
ин суҳанонро навишт (ёрема) дар «китоби конуни Худоё», ва  
санги бузургеро гирифта, дар назди маъбад гузошт Худованд(Худовандо).<sup>198</sup>

Бо шунидани суҳанон <sup>H561</sup> аз Худованд (Худовандо, Юханно 24:24), санги бузург шоҳиди он  
мешавад, ки шумо интиҳоб кардаед Худованд (Худовандо) ва хизмат кунанд Худованд  
(Худовандо) Худоё(Илоҳим).

† Вақте ки эҳё шуд Исо ба назди шогирдон омаданд, диданд Худованд (кирос, Jhn20:20),  
ва гирифтанд Худованд снафас, ки Рӯҳулқудс (Jhn20:22).

Jhn20:22 Ва ҳангоме ки ӯ (Худовандёкириос)<sup>G2962</sup> инро гуфта буд,  
нафас кашид <sup>G1720</sup> бар онҳо, ва ба онҳо гуфт: «Қабул кунед Рӯҳулқудс.»

Айюб 33:4 Рӯҳ аз Худоё(И)<sup>H410</sup> сохт <sup>H6213</sup> ман,  
ва нафас <sup>H5397</sup> аз Худои Қодир <sup>H7706</sup> ба ман додааст ҳаёт(зиндагӣ)<sup>H2421</sup>

- Рӯҳ аз Худо (И)<sup>H410</sup> сохт <sup>H6213</sup> ман = Рӯҳи Худованд(кириос)<sup>G2962</sup>
- Нафас <sup>H5397</sup> аз Худои Қодир(шад)<sup>H7706</sup> ба ман ҳаёт бахшид (зиндагӣ)<sup>H2421</sup>  
(Он Касе, ки барои додан аз осмон фуруд омад ҳаёт ба шумо, аст Исои Масех)

→ Тухм<sup>G4690</sup> ваъда аст Масех ва тухм <sup>G4703</sup> аз Худое, ки фуруд омад  
аз осмон додан ҳаёт ба ҷаҳон аст Исои Масех, ки гушташ аз тухм аст  
аз логотипи Худо, ки бояд ба замин (бадани мо) афтад ва бимирад  
то ки тезтар шавадава меваи фаровон медиҳад (Jhn12:24).<sup>199</sup>

→ Худоё (И) Худои Қодир (шад) Худо буд (Лохим<sup>H430</sup>) ки дар руи замин дида

шуда буд ва

Рӯҳи И(ба Худовандо, Кириос) ба ман ва нафаси аз

<sup>197</sup>Видеои 8. «(Пеш аз иди Фисх) Исо аз писар ба Худованд.» [www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/8-the-seven-feasts-of-the-lord-for-the-sons-of-israel-jesus-from-male-child-ба оро/](http://www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/8-the-seven-feasts-of-the-lord-for-the-sons-of-israel-jesus-from-male-child-ба оро/).

<sup>198</sup>Видеои 23. «Нон, манна ва манна пинҳон».  
[www.therhemaofthelord.com/the-bread/23-the-bread-the-manna-the-hidden-manna/](http://www.therhemaofthelord.com/the-bread/23-the-bread-the-manna-the-hidden-manna/).

<sup>199</sup>Видео 26. «Фисҳи Худованд (Аҳди Ҷадид)».  
[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/26-the-lords-pasover-the-new-tetament/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/26-the-lords-pasover-the-new-tetament/).

дод **хаёт** тавассути **Рӯҳулқудс** **Худои Қодир** (Наҷотдиҳанда **Исои Масеҳ**) ба ман

([Ҳастӣ 2:7](#)).<sup>200</sup>

→ Ин **Худовандо** ва Наҷотдиҳанда аст **Исои Масеҳ** ([2Пт 1:11](#)), ки буд **Худоё** ('Оллоҳим <sup>H430</sup>).

[1 Юҳанно 4:14](#) Ва мо дидем ва шаҳодат медиҳем, ки Падар Писарро фиристод

ки Наҷотдиҳанда бошад <sup>G4990</sup> аз ҷаҳон.

[2Тм 1:10](#) Аммо ҳозир бо зухуроти мо зохир мегардад

**Наҷотдиҳанда Исои Масеҳ**, ки марғро барҳам додааст ва дорад овард **хаёт** ва **ҷовидонӣ** ба равшанӣ ба воситаи Инҷил:

[Тит 2:13](#) Дар ҷустуҷӯи он умеди муборак ва зухури пурҷалоли бузург **Худоё** <sup>G2316</sup> ва мо **Наҷотдиҳанда Исои Масеҳ**;

[2Пт 1:1](#) Шимъӯни Петрус, хизматгор ва расули Исои Масеҳ, ба онҳое ки бо мо имони гаранбаҳо доранд

ба воситаи адолати **Худоё**

ва мо **Наҷотдиҳанда Исои Масеҳ**;

[2Пт 1:11](#) Зеро ки даромадгоҳ ба шумо ба таври фаровон хизмат хоҳад кард

ба салтанати абадии мо **Худовандо** ва **Наҷотдиҳанда Исои Масеҳ**.

[2Пт 3:18](#) Аммо дар файз ва дар дониши мо афзоиш ёбед **Худовандо** ва **Наҷотдиҳанда**

**Исои Масеҳ**. Ҷро ҳоло ва то абад ҷалол бод. омин.

- **Худоё** ('I) <sup>H410</sup> **Худованди мутаъол** (**шад**) <sup>H7706</sup> [Хуруҷ 6:2](#) Ва **Худоё** ('**Лохим**) <sup>H430</sup> ба Мусо суҳан ронда, <sup>H4872</sup> ва ба ӯ гуфт: ман мебошам **Худованд** (**Худовандо**). <sup>H3068</sup> [Хуруҷ 6:3](#) Ва ман пайдо шудам (нигаред) <sup>H7200</sup> ба Иброҳим, Исҳоқ ва Яъқуб, бә-наъми (чун) **Худо** ('I) <sup>H410</sup> **Худои Қодир** (**шад**) <sup>H7706</sup>, балки бо номи ман <sup>H8034</sup> ЯХУВА (**Худованд**, **Худовандо**) <sup>H3068</sup> Оё ман ба онҳо шинос набудам?

→ **Худоё** ('**Лохим**) <sup>H430</sup> ба Мусо гуфт (шариат, [Юҳанно 1:17](#), ба онҳое, ки қонун доранд),

- **Худоё** ('**Лохим**) <sup>H430</sup> **Худо** дида мешуд ('I) <sup>H410</sup> **Худои Қодир** (**шад**) <sup>H7706</sup> ба Иброҳим, Исҳоқ ва Яъқуб,

→ Бноми **Худовандо** (**Худованд**, ё **Масеҳ**, [Эфсӯсиён 3:4](#)), ба онҳо маълум набуд.

→ Ном **Худовандо**, (**Худованд**, ба **Масеҳ**, [Луқо 2:11](#)) ба падарони шумо маълум набуд, аммо

**Худои Қодир** ки шуморо баракат медиҳад **Исо**, ва ин **Исо** ки **Худоё** баланд бардоштан аст **Наҷотдиҳанда**, <sup>G4990</sup>

ё **Худованд** (**деспотҳо**) ки медиҳад **рема** ([Луқо 2:29](#)).

- '**Лохим** → **Худованд** (Яҳува) → Ба падарони шумо дар замин ҳамчун **Худо** дида шудааст ('I) <sup>H410</sup> **Худои Қодир** (**шад**) ё **Худованд** ва **Наҷотдиҳанда Исои Масеҳ** **Худо** ки буд ('**Лохим**) <sup>H430</sup> дар НТ.

→ **Худоё** ('**Лохим**), <sup>H430</sup> ки ба Иброҳим, Исҳоқ ва Яъқуб чун дида шуд

**Худоё** ('I) <sup>H410</sup> **Худои Қодир** (**шад**), <sup>H7706</sup> аст **Худованд** ва **Наҷотдиҳанда** (ё **Худованд** (кирио) **Исои Масеҳ**),

ки мо гардид **Худоё**.

- **Худовандо** ('**Адхонӣ**) <sup>H136</sup> ХУДО (**у<sup>h</sup>hōvā**) <sup>H3069</sup> (Фариштаи **Худованд** (**Худованд**))

<sup>200</sup>Видеои 40. «4. Панतिकост». [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/40-the-feasts-of-the-lord-4-pentecost/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/40-the-feasts-of-the-lord-4-pentecost/).

**Худованд(Худовандо)** → (Худовандо ('Адхонй)<sup>H136</sup>ХУДО  
(у°hōvâ)<sup>H3069</sup>(ФариштаиХудованд(Худовандо)),  
Худо кист ('Лохим).

- **Фаришта**аз Худованд (**Худовандо**)<sup>H3068</sup> → Худованд ('Адхонй)<sup>H136</sup>ХУДО (у°hōvâ)<sup>H3069</sup>  
Юз 6:22Ва чун Чидъун фаҳмид, ки вай фариштаи Худованд аст, **Худовандо**,<sup>H3068</sup>  
Чидъун гуфт: «Вой, эй Худованд! **Адхонй**<sup>H136</sup>ХУДО (у°hōvâ)!<sup>H3069</sup>  
зеро ки ман фариштаи Худовандро дидаам (**Худовандо**)<sup>H3068</sup>рӯ ба рӯ.

(у°hōvâ)<sup>H3069</sup> → Дидани фариштаиХудованд(Худованд)<sup>H3068</sup>Худовандро мебинад ('Адхонй)<sup>H136</sup>ХУДО

- Довуд ба ҳузури Худованд нишаст (**Худовандо**)<sup>H3068</sup> маънои онро дорад, ки ӯ дар назди фариштаи  
Худованд нишастааст (**Худовандо**)<sup>H3068</sup>  
2Шб 7:18Ва подшоҳ Довуд ба хона даромад ва ба ҳузури Худованд нишаст, **Худовандо**,<sup>H3068</sup>ва

гуфт:

Ман кистам, эй Худованд ('Адхонй)<sup>H136</sup>ХУДО (у°hōvâ)<sup>H3069</sup>?  
ва хонаи ман чист, ки маро ба ин ҷо овардаӣ?)

→ Довуд пештар нишаст **Худовандо** ва гуфт: Худовандо ('Адхонй)<sup>H136</sup>ХУДО (у°hōvâ)

- **Фаришта**аз Худованд (**Худовандо**)<sup>H3068</sup> → Худованд ('Адхонй)<sup>H136</sup>ХУДО (у°hōvâ)<sup>H3069</sup> → Худоё  
(**Лохим**)<sup>H430</sup>

Юз 16:28Ва Шимшӯн сӯи Худованд нидо кард (**Худовандо**),<sup>H3068</sup>ва гуфт,  
Худовандо ('Адхонй)<sup>H136</sup>ХУДО (у°hōvâ)<sup>H3069</sup>,  
Маро ёд кун ва маро қувват дех, танҳо як бор,  
Худоё ('Лохим),<sup>H430</sup>то ки ман дарҳол барои ду чаши худ аз фалиштиён интиқом

гирам.

→ Шимшӯн даъват кард **Худовандо**, ва гуфт: **ādōnāy у°hōvâ** (фариштаи Худованд  
пеш **Худовандо**), баъд гуфт: **Худоё** ('Лохим).<sup>H430</sup>

(Худованд (**Худовандо**) → Худованд ('Адхонй) ХУДО (у°hōvâ) → Худоё ('Лохим).

➤ Худованд (**Худовандо**) Худо ('Лохим) → **Лохим** аз **Лохим** ва '□ dōn аз '□ dōn → Худоё ('Лохим) тамоми  
замин

(Подшоҳи осмон ва тамоми замин)

Такрори Шариат 10:17 Барои Худованд (**Худовандо**)<sup>H3068</sup> Худои ту ('Лохим)<sup>H430</sup> Худо аст  
(**Лохим**)<sup>H430</sup> аз худоён

(**Лохим**),<sup>H430</sup>ва Худованд ('□ dōn)<sup>H113</sup> аз хочагон ('□ dōn),<sup>H113</sup>бузург<sup>H1419</sup>Худоё ('И),<sup>H410</sup>  
тавоно, ва даҳшатнок (тарсон),<sup>H3372</sup>ки одамонро ба назар намегирад ва муқофот

намегирад:

(Юҳанно 3:11 Инак, сандуқи аҳди Худованд ('□ dōn)<sup>H113</sup> тамоми замин<sup>H776</sup>  
пешопеши шумо ба Урдун мегузарад.)

- Худованд (**Худовандо**), Худои ҷовидон 'И (Ҳастӣ 21:33)<sup>H410</sup>

→ Худованд (**Худовандо**) Худои ту ('Лохим)<sup>H430</sup>

- Худоё ('Лохим) аз худоён ('Лохим)<sup>H430</sup> (→ бузург 'И (Такрори Шариат 10:17), аз осмон, Заб

136:26)

- Худованд ('□ dōn)<sup>H113</sup> аз хочагон ('□ dōn)<sup>H113</sup> (→ Худованд ('Idōn)<sup>H113</sup> аз хамазамин,<sup>H776</sup>Юҳанно

3:11)

→ Худованд ('Адхонй)<sup>H136</sup>ХУДО (у°hōvâ)<sup>H3069</sup> фариштаи Худованд аст (**Худовандо**)<sup>H3068</sup> пеш  
**Худованд(Худовандо)**<sup>H3068</sup> ва ин Худованд (**Худовандо**)<sup>H3068</sup> Худои ҷовидон аст ('И)<sup>H410</sup> аз  
**осмон**, кӣ шумо мешавад **Худоё**.

Ин ХУДОВАНД (**Худовандо**) Худои ту ('Лохим) бузург аст 'И, Худо кист ('Лохим) аз худоён ('Лохим)

аз осмон, ва Худованд ('**ldôn**)<sup>H113</sup> аз хочагон ('**ldôn**),<sup>H113</sup> тамоми замин.  
Пас, Худованд (**Худовандо**)<sup>H3068</sup> Худоё ('**Лохим**) будан "**Лохим** аз '**Лохим** ва  
**'ldôn** аз '**ldôn**," маънои онро дорад, ки ӯ "**Шоҳи Подшоҳон, ВАХУДОВАНДИ ХУДОВАНДОН**"

(Ваҳй 19:16)

аз осмон ва тамоми замин.

→ "**ПОДШОҲИ ШОҲОН ВА ХУДОВАНДИ ХУДООН**(ё **Худованд Исои Масех**)," шумо он ҳастед **Худоё**

ва

шуморема рост бошад.<sup>201</sup>

-Фариштаи **Худованд**(Худованд) меорад **рема** аз Худованд ('**Адхонӣ**)<sup>H136</sup> **ХУДО** (**γ<sup>h</sup>ōvâ**),<sup>H3069</sup>  
ки **Худоё** ('**Лохим**)<sup>H430</sup> ки рост аст (**2ШБ 7:28**).

(**2ШБ 7:28** Ва акнун, эй Худованд ('**Адхонӣ**)<sup>H136</sup> **ХУДО** (**γ<sup>h</sup>ōvâ**),<sup>H3069</sup> Ту он Худо ҳастӣ  
(**'Лохим**),<sup>H430</sup> ва тусуханони<sup>H1697</sup> рост бошад,  
ва ту ин некиро ба бандаи худ ваъда додаӣ:)

-**Тӯ Парвардигори бузург аст**(Ваҳй 1:8) & **Худованди Мутаол**(Ваҳй 4:8)

➤ **Тӯ Парвардигори бузург аст** (Ваҳй 1:8)

- **Худованд** (кирио) **Қодир**<sup>G3841</sup> (ки меояд) → **Барра**(арниони ҳукмронӣ)<sup>G721</sup>

**Ваҳй 1:8** Ман Алфа ва Омега ҳастам, ибтидо ва интиҳо, мегӯяд **Худованд**,<sup>G2962</sup>  
ки, ва кадоме буд, ва кадомаш оянда, **Худои Қодир**.<sup>G3841</sup>

→ **Худованд** (кирос): Алфа ва Омега, ибтидо ва анҷом.

→ **Худованди мутаъл**(Начотдиханда **Исои Масех**):

➤ **Худованд** (кирио) **Худоё**<sup>G2316</sup> **Қодир**<sup>G3841</sup>

**Ваҳй 4:8** Ва чаҳор ҳайвони ваҳшӣ (чонҳои зинда)<sup>G2226</sup> Ҳар яке аз онҳо шаш бол бар худ дошт;  
ва дарун пур аз чашмон буданд, ва шабу рӯз ором намегиранд ва мегуфтанд:

**муқаддас**, муқаддас, муқаддас, **Худовандо**<sup>G2962</sup> **Худоё**<sup>G2316</sup> **Қодир**,<sup>G3841</sup> ки буд, ҳаст ва хоҳад

омад.

→ "**Худованд**" маънои "**Худованд**(Начотдиханда), ки ту шуд **Худоё**, Начотдиханда аст **Исо**  
**Масех**.

→ "**Худованди Мутаол**" маънои «Як **Худовандо**» ё **Худоё** ва Начотдиханда **Исои Масех**:

Ташкили Тандурустии Ҷаҳон

-**аст** (**Исо** ки даъват карда мешавад **Масех**(**Мат 1:16**), ё **Худованд** (**Худовандо**, **Эфсӯсиён**

**3:2**)<sup>H3068</sup>

-**буд** (**Худоё**, вдар дохил буд **Масех**, **2Қр 5:19**), ва

- **астомадан**(**Худоё**)<sup>202</sup> тавассути **Худованд** ва Начотдиханда **Исои Масех**, ба

**гӯсфанд**(арнион<sup>G721</sup>).

→ Бинобар ин, **Худовандо**<sup>G2962</sup> **Худоё**<sup>G2316</sup> **Қодир**<sup>G3841</sup> маънои **Исо** ки даъват карда

мешавад **Масех** ё **Худованд** (**Худовандо**),<sup>H3068</sup>

кист "**Худованд**(Начотдиханда) **Исои Масех**, шумо **Худоё**, кист **Барра**(арнион),<sup>G721</sup> ва **Худоё**, ки  
дар **Масех**

(**2Қр 5:19**), вхо боз ба воситаи мо барои мо меояд **Худованд** ва **Начотдиханда** **Исои Масех**, ба

**гӯсфанд**.<sup>203</sup>

<sup>201</sup>Видеои 6. «Худованд Худои шумо мешавад».

[www.therhemaofthelord.com/course2/6-the-book-of-the-generations-from-adam-to-jesus-the-sons-of-israel-israel/](http://www.therhemaofthelord.com/course2/6-the-book-of-the-generations-from-adam-to-jesus-the-sons-of-israel-israel/).

<sup>202</sup>Мууроҷиат кунед **Ҳастӣ 17:8** & **Зек 8:8**.

<sup>203</sup>Барои тафсилоти "Худованди як", нигаред ба "(**Ваҳй 11:15-16**) **Фариштаи 7-ум карнай навохт**.»

→(Ба "([Ваҳй 19:6](#)) Аллелуия 4-ум (Ҳама дар осмон: Худованд Худои Қодири Мутлақ ҳукмронӣ мекунад)"  
барои тафсилоти бештар.)

([Ваҳй 4:9–11](#)) Худоеро, ки офаринандаи осмону замин аст, дар осмон ибодат мекунанд

[Ваҳй 4:9](#)Ва ҳангоме ки он ҳайвонҳо (ҷонварони зинда)<sup>G2226</sup>

Ба Нишинандаи тахт, ки то абад зинда аст, ҷалол ва иззат ва шукр гӯед,

[Ваҳй 4:10](#)Бист чор пир ба пеши Ў, ки бар тахт нишаста буд, афтоданд,

ва Зиндаро то абад сачда кунед, ва тоҷҳои худро пеши тахт партофта, гӯянд:

[Ваҳй 4:11](#)Ту сазовор ҳастӣ, эй Худованд (кириос),<sup>G2962</sup>шўҳрат ва шаъну шараф ва қудрат ба даст оранд;<sup>G1411</sup>  
зеро ки ту офаридаи<sup>G2936</sup>Ҳама чиз, ва онҳо барои ризогии Ту ҳастанд ва офарида шудаанд.<sup>G2936</sup>

- ☞ [Ваҳй 4:9](#)Ва ҳар гоҳ ки мавҷудоти зинда ба Нишинандаи тахт ҷалол ва иззат ва шукр мегӯянд,  
ки то абад зинда аст,
- ☞ [Ваҳй 4:10](#)Бисту чор (24) пирон ба пеши Ў, ки бар тахт Нишинаст, меафтанд  
ва Ўро, ки то абад Зинда аст, сачда кунед, ва тоҷҳои худро пеши тахт партофта, бигӯянд:
- ☞ [Ваҳй 4:11](#) "Шумо арзандаед, О [Худовандо](#), Гирифтани шўҳрат ва иззат ва қудрат;  
Барои [Ҳама чизро Ту офаридаи](#), Ва онҳо бо хости Ту вучуд доранд ва офарида шудаанд".

- Он ки бар тахт нишастааст: [Худоё](#) (ниг [Ваҳй 7:10](#)).

† **Мўҳрлоготипҳодар** бораи пешгўии ин китоб<sup>204</sup>

Нон ҷисми Исо аст, ки ҷисми Писари Одам аст, ки ба ҷаҳон ҳаёт мебахшад. Бадани Исо (ё бадани Писари Одам, ки нони Худост), ки дар матои катони пок (либос) печонида, ба хун тар карда шудааст, Калом аст (логос)<sup>G3056</sup> аз [Худо](#).

**Писари Худо** одам нест<sup>G444</sup> ки танҳо бо нон зиндагӣ мекунанд (на танҳо бо логос), балки Худи Ў ҷисми худӣ Худост (тухм<sup>G4690</sup> ([1Қр 15:38](#))), ки ба мо дар Калом омадааст (логос)<sup>G3056</sup> аз [Худо](#) дар қудрат ва дар Рўҳулқудс, ки рема аст.<sup>205</sup>

Гўште, ки Худо ба Писари Одам мўҳр задааст, то ба мо ҳаёти ҷовидонӣ диҳад, китоби калом аст (ё [ремаи китоб](#),<sup>G4487</sup> [Ба Рум 10:8](#)),<sup>H1697</sup> ки то замони охир мўҳр баста шудааст ([Дон 12:4](#)).

— Санге, ки бинокорон рад кардаанд, ишора мекунанд [Исои Масех](#), кист [Писари Одам](#) ё [логотипи Худо](#),

**мўҳр баста** то охирзамон. нон ([Исои Масех](#)) ки [Худоё](#) дорад **мўҳр баста** ба [Писари Одам](#) санг аст, ки [логотипи Худо](#), ва он ба санги зинда табдил ёфт ([рема](#)) вакте ки вай аз қабр. Азбаски ҷисми Исои Масех бефано карда шуд, он дигар дар замин намонд қабр, ки мурдагон дар он ҷо хобидаанд.

- ([Ҳасади Худованд](#)) Нони Худо ё [логотипи Худо](#)<sup>206</sup> дар одами одил аст [Масех](#), ва ин нон ([бадани Писари Одам](#)) дар рузи сеюм баланд мешаваданд бо як мешавад [ҷисми Худованд](#), ки дар он канда шудааст [Масех](#) барои мо [гўшти рўҳонӣ](#).

- ([Хуни Худованд](#)) Агар шумо ба ин бовар кунед [Исо](#) аст [Масех](#), [Писари Худо](#), шумо хоҳед дошт [хаёт](#) тавассути Ў ном. Ва агар шумо аз он менўшед [аз они Худовандхун](#) бо нўшидан аз [аз они Худовандкоса](#), [логотипи Худо](#) дар ту табдил меёбад [ремаи Худо](#).

<sup>204</sup>Видеои 41. «Дар Худованд инкишоф диҳед, то ки дар назари Худо мақбул шавед».

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/41-grow-in-the-lord-to-be-acceptable-to-god/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/41-grow-in-the-lord-to-be-acceptable-to-god/).

<sup>205</sup>Видео 14. «Тўҳфаи Рўҳулқудс».

[www.therhemaofthelord.com/repentance-baptism/14-repentance-baptism-the-holy-spirit/](http://www.therhemaofthelord.com/repentance-baptism/14-repentance-baptism-the-holy-spirit/).

<sup>206</sup>Видео 30. «Муошират»). [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/30-the-communion/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/30-the-communion/).

→ Ҳамин тариқ, **Худованд** (кирос) дар **Ваҳй 4:11** ба мо дахл дорад **Падар** дар осмон, ки мо **шуд** **Худоё, офарандаи осмон ва замин**, ки офаридааст "**ҳама чиз**".<sup>207</sup>

→ Ин **Падари осмон** **мо мегардад** **Худоё** бо **файзи** **Худоё** тавассути **Худованд Исои Масех**.

---

<sup>207</sup> Барои тафсилот дар бораи "ҳама чиз" нигаред "**Ваҳй 21:7**) *Ғалабагон (фарзандони Худо)*.»

## Боби 5

(Ваҳй 5:1–6) Китобе, ки бо 7 мӯҳр баста шудааст

**Ваҳй 5:1** Ва дар дасти рости Нишинандаи тахт китоберо дидам, ки даруни он навишта шудааст ва аз қафо бо ҳафт мӯҳр мӯҳр зада шудааст.

- ☞ **Ваҳй 5:1** Ва ман (Юҳанно) дар дасти рости Ӯ дидам (**Барра**<sup>G721</sup>) ки дар тахт нишаста буд (**Худоё**) китобе, ки дар дарун ва қафо навишта шудааст, **мӯҳр баста** бо ҳафт мӯҳр.
- Он ки дар тарафи рости Барра нишаста буд: **Худоё** китобе дорад, ки дар тарафи рости Ӯ 7 мӯҳр баста шудааст.<sup>208</sup>
  - ✦ Тамоми хонадони Исроил маслуб карда шуданд **Исо**, аммо **Худоё** ҳамин тавр кард **Исо** ҳарду **Худовандова Масеҳ**,<sup>209</sup> ва мард<sup>G444</sup>, **Исои Масеҳ** Худро барои ҳама фидия дод, то дар вақти муайян шаҳодат диҳад (**1Ти 2:5–6**). Павлус воиз ва расул таъин карда шуд, то чизҳоеро, ки дар Димишқ шоҳид буд, таълим диҳад, ки ин нури Худо аз осмон аст. **Аъмол 26:16**), ба халқҳои ғайрияҳудиён (аз ҷумла яҳудиёне, ки имон надоранд, ки Худо мурдагонро эҳё мекунад, **Аъмол 26:8**) ва Ӯ онҳоро ба воситаи Инҷил ба дунё овард **Исои Масеҳ**.<sup>210</sup>

- Касе лоиқ нест, ки китоби мӯҳршударо кушояд

**Ваҳй 5:2** Ва фариштаи қавӣ дидам, ки бо овози баланд нидо мекунад, Ки сазовори кушодани китоб аст, ва мӯҳрҳои онро кушояд?

**Ваҳй 5:3** Ва ҳеҷ кас дар осмон ва дар замин (замин),<sup>G1093</sup> на дар зери замин (замин),<sup>G1093</sup> тавонист китобро кушояд ва на ба он нигоҳ кунад.

**Ваҳй 5:4** Ва ман бисёр гиристам, зеро касе ёфт нашуд, ки сазовори он китобро кушояд ва хонад, на назар кардан (нигаред)<sup>G991</sup> дар он.

- ☞ **Ваҳй 5:2** Он гоҳ ман фариштаи қавӣ дидам, ки бо овози баланд нидо мекунад:  
«Кӣ сазовори кушодани китоб аст **китоб** ва аз даст додани он **мӯҳрҳо**?»
- ☞ **Ваҳй 5:3** Ва ҳеҷ кас на дар осмон, на дар замин ва на дар зери замин кушода натавонист **китоб**, ё барои дидани он.
- ☞ **Ваҳй 5:4** Аз ин рӯ бисёр гиря кардам, зеро касеро сазовори кушодани ва хондани **китоб** ё ба он нигоҳ кардан.
- Он ки сазовори кушодани китоб аст: На дар осмон, на бар замин ва на зери замин.

- Шери сибти Яҳудо, Решаи Довуд барои кушодани китоби **7 мӯҳр**

**Ваҳй 5:5** Ва яке аз пирон ба ман гуфт: «Гирья накун; инак, **Шер**<sup>G3023</sup> аз сибти **Яҳудо**, Решаи Довуд, **ғолиб омад** (ғолиб)<sup>G3528</sup> ба кушодани китоб, ва ҳафт мӯҳри онро кушояд.

- ☞ **Ваҳй 5:5** Аммо яке аз пирон ба ман (Юҳанно) гуфт:  
«Гирья накун. Инак, **Шеразқаблаи Яҳудо**, Решаи Довуд, барои кушодани галаба кардааст **китоб** ва ҳафташро гӯм кунад (**7 мӯҳрҳо**).»
- **Шер**<sup>G3023</sup>  
- **Шери ҷавон** (Қувват<sup>H738</sup> <sup>H738</sup> <sup>H1482</sup>: Яҳудо ҳамчун «шери ҷавон» тасвир шудааст. **(Ҳастӣ 49:9)** Яҳудо шер аст <sup>H738</sup> <sup>H1482</sup>: аз сайд, писарам, ту боло рафтӣ: *хам шуда, чун шер сухтааст,*<sup>H738</sup>

<sup>208</sup>Мууроҷиат кунед **Ваҳй 7:10**.

<sup>209</sup>Видео 12. «Насли Исои Масеҳ» [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/12/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/12/).

<sup>210</sup>Видеои 16. «Гарияҳо, тамоми халқҳо (Павлуси расул) 1/10.» [www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/](http://www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/).



ва чун шери пир<sup>H738</sup>; кӣ ўро бархезонад?)

→ Аз насли **Исои Масех**, аз Иброҳим то Довуд 14 насл вучуд дорад,  
14 насл аз Довуд то замони тасарруф ба Бобил, ва  
14 насл аз замони асорат ба Бобил **Исо**.<sup>211</sup>

→ Решаи Довуд: аз они Худо Писар **Исои Масех** мо **Худовандо**, аз насли Довуд ба ҳасби ҷисм сохта

#### шудааст

(ба Рум 1:3).

→ Касе, ки сазовори кушодан ва кушодани мўърӯи китоб аст: муроъиат кунед **Ваҳй 5:6-8**.

Мусо ва ҳам **Исо** аз дувоздаҳ сибти Исроил буд, вале Мусо аз ибронии ибрий аст

қабилаи Левӣ ва **Исо** аз сибти Яҳудо аст.<sup>212</sup>

- Сарфи назар аз тафовути қабилавӣ, онҳо як падарон доранд: Иброҳим, Исҳоқ ва Яқуб.<sup>213</sup>

#### • **Шерҳо**<sup>H744 G3023</sup>

**Шерҳо**<sup>H744</sup> (аз **H738**, шери пир)<sup>H738</sup>: 12 сибти Исроил, ки аз 12 писари Яқуб иборат аст **аз они Худо** Як миллат, Исроил (**2ШБ 7:23**).<sup>214</sup> Азбаски яке аз дувоздаҳ сибти як халқи Исроил, яъне Яҳудо шери чавон аст, шери пире, ки фармони подшоҳро муқаррар мекунад «подшоҳи як халқи Исроил»-ро ифода мекунад, ки **Масех**.<sup>215</sup>

(**Дон 6:7** Ҳама президентҳои салтанат,

ҳокимон ва мирон, мушовирон ва сардорон бо ҳам машварат карданд

подшоҳӣ (подшоҳ) таъсис додан <sup>H4430</sup> қонун (фармон), <sup>H7010</sup> ва фармони қатъӣ содир

кунад,

ки ҳар кӣ аз Худо талаб кунад <sup>H426</sup> ё одам <sup>H606</sup> барои сӣ рӯз,

Магар аз ту, эй подшоҳ, вай ба чоҳи шерҳо андохта хоҳад шуд. <sup>H744</sup>)

- **Дар ХУДОВАНД (Худовандо)** ишора мекунад **Масех** дар NT, ва Ё шерон мефиристад <sup>H738</sup> ба онҳое, ки аз Ё наметарсанд (**2 Подшоҳон 17:25**). Азбаски Дониёл аз Худованд метарсид (**Худовандо**), Худо <sup>H426</sup> аз Дониёл, ки Худои Ҳай аст, <sup>H426</sup> Дониёлро аз қудрати шерҳо наҷот дод (**Дон 6:26-7**).

(**2 Подшоҳон 17:25** Ва ҳамин тавр дар ибтидои истиқомати онҳо дар он ҷо буд,

ки онҳо аз Худованд наметарсиданд (**Худовандо**).<sup>H3068</sup>

бинобар ин Худованд (**Худовандо**)<sup>H3068</sup> шерҳо фиристод <sup>H738</sup> дар байни онҳо, ки

баъзеи онҳоро куштааст.)

- Барраи кушташуда 7 шох ва 7 чашм дорад (7 Рӯҳи Худо)

**Ваҳй 5:6** Ва ман дидам, ва инак, дар миёни тахт ва чор ҳайвони ваҳшӣ (ҳайвони зинда),<sup>G2226</sup>

ва дар миёни пирон,<sup>G4245</sup> истода **Барра** (арнион)<sup>G721</sup> чунон ки кушта шуда буд,

ҳафт шох ва ҳафт чашм дорад,

ки ҳафт рӯҳи Худо ҳастанд, ки ба тамоми замин (замин) фиристода шудаанд.<sup>G1093</sup>

☞ **Ваҳй 5:6** Ва ман назар андохтам, ва инак, дар миёни тахт ва чаҳор (4) ҳайвони зинда, ва дар байни пирон истода буданд **Барра** (арнион)<sup>G721</sup> ки гуё кушта шуда бошад, дорои ҳафт (7) шох ва ҳафт (7) чашм, ки он ҳафт (7) рӯҳи Худост, ки ба тамоми замин фиристода шудааст.

<sup>211</sup>Видеои 16. «Гарияҳо (Асрори Масех). [www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/](http://www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/).

<sup>212</sup>Аз насли **Исои Масех**, аз Иброҳим то Довуд 14 насл, аз Довуд то Довуд 14 насл вучуд дорад ба Бобил бурдан, ва 14 насл аз ба Бобил бурда шудан **Исо**.

<sup>213</sup>Видеои 6. «Китоби наслҳо аз Одам то Исо». [www.therhemaofthelord.com/course2/6-the-book-of-the-generations-from-adam-to-jesus-the-sons-of-israel-israel/](http://www.therhemaofthelord.com/course2/6-the-book-of-the-generations-from-adam-to-jesus-the-sons-of-israel-israel/).

<sup>214</sup>Дар ҳамон ҷо. Видео 6. «Исроил ва банӣ-Исроил».

<sup>215</sup>Видеои 38. «Махлӯб кардани Исо».

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/38-the-crucifixion-of-jesus-the-two-thieves-crucified-next-to-jesus/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/38-the-crucifixion-of-jesus-the-two-thieves-crucified-next-to-jesus/).

➤ **Барра**(амнос)<sup>G286</sup> & **Барра**(арнион)<sup>G721</sup>

- Шумо барои фатир ҳастед **Масех** иди фикси мо барои мо қурбон шудааст (**1Қр 5:7**), ва ҳамин таврро хуни гаронбаҳо сарфароз гардидааст **Масех**, мисли барра<sup>G286</sup> бе нуқсон ва бе доғ (**1Пт 1:19**).

→ Исо буд **барра** (**Н7716, śê**) аз **Худоё**, ки ба сифати қурбонии сӯхтани қурбонӣ шудааст ибтидои дунё (**Ҳастӣ 22:7, Юҳанно 1:29**), боз омад, то ки гуноҳи худро дур кунад дунё ва кушташуда ҳамчун **барра** (**G286, амнос, Юҳанно 1:29**) боз чун подшоҳ омадан **гӯсфанд** (**G721, арнион, Ваҳй 5:6**).

**Худоё** ҳамин тавр кардааст **Исо**, ки шумо ҳарду ро маслуб кардаед **Худовандо** ва **Масех** (**Амал 2:36**). Маънои, **барра** (амнос)<sup>G286</sup> аз **Худо** (**Исо, Юҳанно 1:36**), ҳамчун қурбонии сӯхтани оварда шуд, шуд **Худованд** (**Худованд**)<sup>H3068</sup> **Худоё** аз ҳама гӯшт,<sup>216</sup> ки шуд **Барра** (арнион)<sup>G721</sup> ки дар миёни тахт ва чор ҳайвони ваҳшӣ дар миёни пирон истода, ҳафт шох ва ҳафт чашм доранд, ки ҳафт рӯҳи **Худоё** ба тамоми замин фиристода шуд, (**G1093 Ваҳй 5:6**).

**(7 рӯҳи Худованд)**

**Ишая 11:1** Ва асо аз пояи Йисой берун хоҳад омад,  
ва аз решааш шохе хоҳад сабзид;

**Ишая 11:2** Ва рӯҳияи **Худованд** (**Худованд**)<sup>H3068</sup> бар вай супурд, руҳи **хирад** ва фаҳмиш, рӯҳи маслиҳат ва қудрат,  
руҳи дониш ва аз тарси **Худованд** (**Худованд**)<sup>H3068</sup>.

**Ишая 11:3** Ва ўро ба зудӣ **хирад** мебахшад<sup>H7306</sup>  
дар тарси **Худованд** (**Худованд**)<sup>H3068</sup>: ва ў ҳукм намекунад  
пас аз дидани чашмонаш, пас аз шунидани гӯшҳояш сарзаниш нақун:

- Писари Йисой Довуд аст (**1Шб 17:12**), ва решаи Довуд аст аз **они Худо** **Писар, Исои Масех** **мо** **Худовандо**, ки дорои 7 рӯҳҳои **Худоё** (Рӯҳи ҳикмат, хирад, маслиҳат, қудрат, дониш ва тарси Худованд ва рӯҳи Худованд) бар он касе, ки аз тарси Худованд лаззат мебарад, ки ба тамоми замин фиристода шудааст, қарор гирифт. Дониёл, ки аз Худованд метарсид, дар вай рӯҳи олиҷаноб (7 рӯҳи Худованд) дошт, аз ин рӯ вай аз раисон ва мирон бартарӣ дошт ва подшоҳ ўро бар тамоми салтанат таъин кард. (**Дон 6:3**) ва аз он шерҳо наҷот ёфт (**Дон 6:27**).

- Бо назардошти он **рема** аз ҷониби анбиёи муқаддас ва амри пешакӣ гуфта шуда буд **Худованд** ва **Наҷотдиҳанда** ҳаввориён гуфтаанд, **Јһн 1:1** “Дар ибтидо логотип буд ва логотип ҳам буд

**бо Худо, ва логос Худо буд**” дар таҳрири зайл ифода карда шавад:

→ Дар ибтидо буд **логотип**ҳо, ва **логотип**ҳо (тақдими **барра** (амнос),<sup>G286</sup> ки дар чои торик **медурахшад**) бо буд **Худоё**, ва **логотип**ҳо **буд** **Худоё**. Вақте ки субҳидам аз торикии шаб мешиканад (куштори **Барра** (арнион)<sup>G721</sup>), нури **Худоё** дар дилҳои шумо ба вучуд меояд ва шамъро равшан мекунад **Барра** (арнион) дар дили шумо ва шаъну шарафи **Худоё** сабук мекунад (**Ваҳй 21:23**).

Он гоҳ шумо ба ёд меоред **рема** ки ба воситаи анбиёи муқаддас гуфта шудааст ва аҳкоми онҳо **Худованд** (кирио)<sup>G2962</sup> ва **Наҷотдиҳанда**, ки ҳаввориён гуфтаанд (**2Пт 3:2**).

Ҳамин тавр, мо бояд дар файз ва дар дониши худ рушд кунем **Худовандо** ва **Наҷотдиҳанда** **Исои Масех**.

<sup>216</sup>Видеои 6. «Худованд Худои шумо мешавад».

[www.therhemaofthelord.com/course2/6-the-book-of-the-generations-from-adam-to-jesus-the-sons-of-israel-israel/](http://www.therhemaofthelord.com/course2/6-the-book-of-the-generations-from-adam-to-jesus-the-sons-of-israel-israel/).

— Үро ҳоло ва то абад ҷалол бод. омин ([2Пт 3:18](#)).<sup>217</sup>

→ **Барра**(арнион)<sup>G721</sup> аст **Худованд** ва **Наҷотдиҳанда Исои Масеҳ (Худоё)**.<sup>218</sup>

([Ваҳй 5:7–14](#)) Муқаддасони муқаддас (онҳое, ки дар назди Исо дар Масеҳ хуфтаанд) барои Худо подшоҳон ва коҳинҳо шудаанд

[Ваҳй 5:7](#) Ва ӯ омад ва гирифт (қабул)<sup>G2983</sup> китобаз дасти рости Нишинандаи тахт.

☞ [Ваҳй 5:7](#) Сипас ӯ (**Барра**) омад ва китобро аз дасти рости Нишинандаи тахт гирифт (**Худоё**).

- **Барра**(арнион)<sup>G721</sup> омад ва гирифтанд **китоб** аз дасти рости **Худоё** ки дар тахт ништа буданд.

- 4 мавҷудоти зинда ва 24 пирон дуои муқаддасон доранд (арфа ва косаҳои тиллоии пур аз бухур)

[Ваҳй 5:8](#) Ва ҳангоме ки гирифт (қабул кард)<sup>G2983</sup> китоб, чор ҳайвон (маҳлуки зинда)<sup>G2226</sup> ва бисту чор пир пеши Барра афтаданд (арнион),<sup>G721</sup> ки ҳар яки онҳо арфа ва шишаҳои тиллоии пур аз бӯй доранд,<sup>G2368</sup> ки дуои авлиё (авлиёи муқаддас) мебошанд.<sup>G40</sup>

☞ [Ваҳй 5:8](#) Акнун, вақте ки ӯ гирифта буд **китоб**, 4 мавҷудоти зинда ва 24 пирон пештар афтаданд **Барра**, Ҳар яке барфа ва косаҳои тиллоии пур аз бухур доранд, ки дуои онҳост **муқаддасони муқаддас**.

- Кай **Барра**(арнион)<sup>G721</sup> китоб, 4 маҳлуқи зинда ва 24 пир, ки ҳар кадоме аз онҳо дуо доранд, гирифтанд **ба муқаддасон**(арфа ва шишаҳои тиллоии пур аз бӯй) пеш афтид **Барра**(арнион)<sup>G721</sup> ё **Худованд**<sup>219</sup> **Худоё**<sup>220</sup> ([Ваҳй 5:6](#)).

- муқаддасон (онҳое, ки дар назди Исо дар Масеҳ хуфтаанд) барои Худо подшоҳон ва коҳинҳо шудаанд.

[Ваҳй 5:9](#) Ва суруди нав хонда, гуфтанд: «Ту сазовори он ҳастӣ, ки китобро гирифта, мӯҳрҳои онро кушӣ; зеро ки ту кушта шудай ва моро бо хуни худ ба Худо фидия додай аз ҳар қабила,<sup>G5443</sup> ва забон,<sup>G1100</sup> ва одамон,<sup>G2992</sup> ва миллат (миллатҳои ғайрияҳудӣ, якхела)<sup>G1484</sup>

[Ваҳй 5:10](#) Ва моро подшоҳони Худои худ гардонид<sup>G935</sup> ва коҳинон:<sup>G2409</sup> ва мо бар замин (замин) подшоҳӣ хоҳем кард.<sup>G1093</sup>

☞ [Ваҳй 5:9](#) Ва онҳо (24 пирон) суруди нав хонда, гуфтанд: "Шумо сазовори гирифтаниед **китоб**, Ва кушодани он **мӯҳрҳо**; Зеро ки Ту кушта шудай ва моро фидия додай **Худоё** бо хуни ту аз ҳар қабила ва забон ва мардум ва миллат (шакли ягона).

→ 4 маҳлуки зинда ва 24 муйсафед суруди нави дуоҳои аз **муқаддасон**(онҳо ки дар назди Исо дар Масеҳ хуфтаанд, гуфт, **Барра** кушта шуд **фидо кардан**" **муқаддасони муқаддас**" ба **Худо** бо хуни ӯ аз ҳар қабила, забон, халқ ва миллат.

<sup>217</sup>Аз. гирифта шудааст [Ваҳй 3:14](#), ё ба Видеои 44 муроҷиат кунед. "Пешгӯии Навиштаҳо (2 Петрус 1) 2/2." [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/44-the-logos-the-rhema-in-the-last-days-2-peter-3-the-prophecy-of-the-scripture-2-peter-1-3/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/44-the-logos-the-rhema-in-the-last-days-2-peter-3-the-prophecy-of-the-scripture-2-peter-1-3/).

<sup>218</sup>Муроҷиат кунед [Ваҳй 3:12](#).

<sup>219</sup>Агар тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад, Лорд (kyrios, Strong's G2962) бе нишон додани рақами Стронг ба "Худованд" ишора мекунад.

<sup>220</sup>Агар тартиби дигаре пешбинӣ нашуда бошад, Худо (theos, Strong's G2316) бе нишон додани рақами Стронг ба "Худо" ишора мекунад.

-Масех нахустнн хосил гардидпас аз эҳъёи мурдагон, ки дар канори он хобанд Исо (1-ум 4:14).<sup>221</sup>

→ муқаддасон (касоне ки дар назди Исо дар Масех хуфтаанд) барои Худо подшоҳон ва қоҳинон таъин карда мешаванд ва ҳукмронӣ кунед замин барои 1000 сол.<sup>222</sup>

☞ Ваҳй 5:10 Ва моро офарид подшоҳон ва қоҳинон ба «мо Худоё»; Ва мо бар замин подшоҳӣ хоҷем кард».

→ Дуоҳои муқаддасон Нишинандаи тахтро «мо Худоё.»

(Шумо озод карда шуд)

1Пт 1:18 Чунки шумо инро медонед

набудед оозод карда шуд<sup>G3084</sup> бо чизҳои фосид чун нуқра ва тилло,

аз гуфтугуи беҳудаи шумо, ки аз падаронатон ривоят шудааст;

1Пт 1:19 Аммо бо хуни гаронбаҳои Масех, аз барра (амнос),<sup>G286</sup>

бе нуқсон ва бе доғ:

1Пт 1:20 Он ки пеш аз бунёди ҷаҳон муқаррар шуда буд,

аммо дар ин замони охир барои шумо ошкор шуд,

1Пт 1:21 Ки ба воситаи ӯ ба Худое, ки ӯро аз мурдагон эҳъё кард, имон оварад,

ва ӯро ҷалол дод; то имон ва умеди шумо ба Худо бошад

1Пт 1:22 Зеро ки шумо ҷонҳои худро дар итоат ба ростӣ ба воситаи Рӯҳ пок кардаед ба муҳаббати бепоёни бародарон нигоҳ кунед, ки якдигарро бо дили пок дӯст доред.

1Пт 1:23 ки аз нав таваллуд ёфта, на аз насли фосид, балки аз насли бефано,

бо калима (логотипҳо)<sup>G3056</sup> аз Худо, ки то абад зинда аст ва пойдор аст.

1Пт 1:24 Зеро ки ҳар ҷисм мисли алаф аст, ва тамоми ҷалоли инсон мисли гули алаф аст. Алаф хушк мешавад ва гули он мерезад.

1Пт 1:25 Аммо калима (рема)<sup>G4487</sup> аз Худованд<sup>G2962</sup> то абад пойдор аст.

Ва ин калима (рема)<sup>G4487</sup> ки ба воситаи Инҷил ба шумо мавъиза шудааст.

- Як қўчқор<sup>H352</sup> → барра (Исо)<sup>G286</sup> → Барра (арнион)<sup>G721</sup> (ё Масех)<sup>223</sup> (Худовандо ва Наҷотдиҳанда Исои Масех) → Худоё Қодир

Шумона бо чизҳои фосиқе, ки аз падарони шумо мерос мондааст, балки бо хуни пешинаи онҳо фидия дода шуд Масех, аз барра (амнос)<sup>G286</sup> бе айб ва доғ, ё логотип, ки дар ибтидо пешниҳод шуда буд ва бо буд Худоё, ва буд Худоё. Ин гўсфанд (амнос)<sup>G286</sup> пешакӣ муқаррар карда шуда буд бунёди ҷаҳон, ва аҳди байни Худоё (Лохим) ва Иброҳимро тасдиқ кард Худоё<sup>G2316</sup> дар Масех.<sup>224</sup>

Ин гўсфанд (амнос)<sup>G286</sup> Дар ин охирзамон бароятон ошкор шудааст, чун Барра (арнион)<sup>G721</sup> ё Худованд ва Наҷотдиҳанда Исои Масех, Худоё Қодир. Ба воситаи ӯ шумо ба он бовар мекунед Худоё, ки ӯро аз мурдагон эҳъё кард ва ӯро ҷалол дод, то имон ва умеди шумо дар он бошад Худоё.

- Ин кушта гўсфанд (арнион),<sup>G721</sup> Ташкили Тандурусти Ҷаҳон моро фидо кард Худоё Бо хуни ӯ аз ҳар қабила, забон, қавм ва халқи ғайрияҳудӣ сазовори қабул аст китоб (аз Худоё) ва кушодани он мўҳрҳо, ва ӯ онҳоро барои мо офарид Худоё, подшоҳон ва қоҳинон барои он ки дар рӯи замин ҳукмронӣ кунанд.
- Малкисодақ, қоҳини боло<sup>I</sup>, тасвири тасвирии сарқоҳини бузургест, ки ба осмон интиқол дода шудааст, Исо Писари Худо (Ибр 4:14), ва ин Исо, кист Исои Масех, Худованд<sup>G2962</sup> мо Худоё, сарқоҳин таъин карда шуд<sup>G749</sup> мувофиқи фармони Мелкиседек (Ибр 6:20). «Шумо низ чун санғҳои зинда хонаи рӯҳонӣ, қоҳини муқаддасро бино кардаед (аз Стонг. G2407 & G2409),<sup>G2406</sup> барои қурбониҳои рӯҳонӣ,

<sup>221</sup>Ба «Тартиботи эҳъешавӣ дар Масех» аз боби 7 нигаред.

<sup>222</sup>Ба «[Оғози ҳукмронии 1000-солаи Масех] Дар боғи Ада» аз боби 19 нигаред.

<sup>223</sup>Навиштаҳо 1Пт 1:19.

<sup>224</sup>Муроҷиат кунед Ваҳй 4:8.

қобили қабул аст **Худоё** аз ҷониби **Исои Масеҳ**" (1Пт 2:5).

Пас, шумо насли баргузида, коҳини шоҳона ҳастед, <sup>G2406</sup>муқаддас <sup>G40</sup>миллат, моликияти харидашуда; то ки шумо ҳамду санои Ҷуро, ки шуморо аз зулмот ба аҷоибии Худ даъват кардааст, баён кунед. **Нур** <sup>G5457</sup> (1Пт 2:9).

- Шумо як вақтҳо мардум набудед **Худоё**, аммо акнун шумо мардуми он ҳастед **Худоё**;
- Шумо марҳамат нагирифта будед, аммо ҳоло гирифтаед **рахмат**.
- Шумо подшоҳон ва коҳинони «худ». **Худоё** ва дар рӯи замин ҳукмронӣ хоҳад кард. <sup>225</sup>

- Шумораи фариштагон дар бораи тахт

**Ваҳй 5:11** Ва дидам, ва овози фариштагони бисъёре дар гирди тахт шунидам ва ҳайвонҳо (ҷонҳои зинда) <sup>G2226</sup> ва пирон: ва шумораи онҳо буд **даҳҳазор** <sup>G3461</sup> **маротиба даҳ ҳазор**, <sup>G3461</sup> ва **ҳазорҳо** <sup>G5505</sup> аз **ҳазорҳо**, <sup>G5505</sup>

**Ваҳй 5:11** Он гоҳ ман нигоҳ кардам, ва овози фариштаҳои зиёде дар гирди тахт шунидам, мавҷудоти зинда ва пирон; ва шумораи онҳо 10 000, 10 000 ва 1 000 1 000 буд.

- **Даҳҳазор (10,000)** <sup>G3461</sup> & **ҳазор** <sup>G5505</sup>  
*Ибр 12:22* Аммо шумо ба кӯҳи Сион омадаед,  
ва ба шаҳри зиндагон **Худоё**, Ерусалими осмонӣ,  
ва ба як ширкати бешумор (**даҳ ҳазор**) <sup>G3461</sup> аз фариштагон,  
*Яҳудо 1:14* Ва Ҳанӯх, ки ҳафтумин аз Одам буд, <sup>G26</sup> дар бораи инҳо нубувват карда, гуфт:  
*Инак, Худованд* <sup>G2962</sup> бо меояд **даҳ ҳазор** <sup>G3461</sup> аз муқаддасонаш (муқаддас), <sup>G40</sup>

- **Шумораи фариштагон: 10 000**

→ Шумораи фариштагон дар кӯҳи Сион шаҳри зиндаҳо **Худоё**, Ерусалими осмонӣ, аст **10 000с**.  
(Теъдоди фариштагон, мавҷудоти зинда ва пирон, ки гирди тахти Барра ва Худодар воҳидҳои 10,000 нишон дода шудаанд) <sup>226</sup>

*Заб 68:16* Чаро ҷаҳед, эй теппаҳои баланд (кӯҳ) <sup>H2022</sup>? ин теппа аст (кӯҳ) <sup>H2022</sup>  
ки Худо ('**Лохим**) <sup>H430</sup> хоҳиши сокин шудан; ҳа, Худованд (**Худовандо**) <sup>H3068</sup>  
то абад дар он сокин хоҳад шуд.

*Заб 68:17* **Аробаҳо** аз Худо ('**Лохим**) <sup>H430</sup> бист ҳазор аст (**даҳ ҳазор**), <sup>H7239</sup>  
ҳатто **ҳазорҳо** <sup>H505</sup> аз фариштагон: Худованд ('**Адхонӣ**) <sup>H136</sup> дар байни онҳост, чунон ки дар Сино,  
дар муқаддас <sup>H6944</sup> ҷой.

- **Аробаҳои Худо: 10,000с**

→ Худоё ('**Лохим**) меҳаҳад дар кӯҳи Сион зиндагӣ кунанд, ки Худованд дар он ҷое (**Худовандо**) абадӣ истикомат мекунад.

**Аробаҳо** аз Худоё ('**Лохим**) <sup>H430</sup> мебошанд **10 000с**, <sup>H7239</sup> ва фариштагон ҳастанд **1000с** <sup>H505</sup>:  
**Худованд** ('**Адхонӣ**) <sup>H136</sup> аз чумлаи онҳо мебошанд.

→ Худованд дар кӯҳи Сион бо ҳамаи банӣ-Исроил, ки аз онҳо озод карда шудаанд, сокин аст

замин (**1000** аз фариштагон). **Худованд** бо аробаҳои **Худоё** (**10 000с**) ки гирди тахти тахти **Барра** ва **Худоё**.

→ Шумораи фариштагон (10000) ва аробаҳои Худо (10000) гирд дар бораи тахти Барра ва Худо бо воҳидҳои квадратии 10 000 ифода шудааст, ки **100 000 000 (10 000x10 000)**.

<sup>225</sup>Ба " (**Ваҳй 20:4**) 144 000 муқаддасон ва Муборизаи Бузург бо Масеҳ 1000 сол ҳукмронӣ мекунанд. »

<sup>226</sup>Ба «Аҳамияти рақами 12, 1000 ва 10000 дар Қитоби Муқаддас» аз (**Ваҳй 7:4-8**).

- Шумораи фариштагон дар кӯҳи Сион, Ерусалими осмонӣ (бо воҳидҳо 10 000с), шумораи фариштагон дар атрофи тахти Барра ва Худо (10 000с) бо аробаҳои Худоё (10 000с). Худованд дар кӯҳи Сион бо он сокин аст тамоми банӣ-Исроил аз замин фидия дода шуданд (1000с). Азбаски Худо мевоҳад, ки бо тамоми халқи худ сокин бошад, ӯ фариштагонро барои мубориза бар зидди онҳо гум мекунад аз они Худо одамон;

→ "И(Худоё) дар онҳо сокин ва дар онҳо рафтор хоҳад кард: ва ман Худои онҳо хоҳам буд, ва онҳо қавми Ман хоҳанд буд."<sup>227</sup>

— Барраи кушташуда сазовор аст

**Ваҳй 5:12** Бо овози баланд гуфтан <sup>G3173</sup> овоз, Барра арзанда аст (арнион) <sup>G721</sup> ки кушта шуд гирифтан кувва <sup>G1411</sup> ва сарват, <sup>G4149</sup> ва хирад, <sup>G4678</sup> ва қувват, <sup>G2479</sup> ва шараф, <sup>G5092</sup> ва ҷалол, <sup>G1391</sup> ва баракат. <sup>G2129</sup>.

☞ **Ваҳй 5:12** Гуфт бо овози баланд, Сазовори аст Барра ки кушта шуд то ки қудрат, ва сарват, ва хирад, ва қувват, ва иззат, ва ҷалол ва баракатро ба даст оранд.

- «Сазовор аст Барра <sup>G721</sup> ки кушта шудааст, то ки қудрат, сарват, ва ҳикмат, ва қувват, ва иззат, ва ҷалол ва баракатро ба даст оварад».<sup>228</sup>

- тахти Худо ва Барра (тамоми махлуқот дар осмон ва замин Худо ва Барраро мепарастанд)

**Ваҳй 5:13** Ва ҳар чунбанде, ки дар осмон ва дар замин аст, <sup>G1093</sup> ва дар зери замин (замин), <sup>G1093</sup> ва онҳое ки дар баҳр ҳастанд, ва ҳар он чи дар онҳост, шунидам, ки гуфтаам: Баракат, ва иззат ва ҷалол ва қудрат (ҳукмронӣ), <sup>G2904</sup> барои Нишинандаи тахт ва барои Барра бошед <sup>G721</sup> то абаддудаҳр.

**Ваҳй 5:14** Ва чаҳор ҳайвони ваҳшӣ (ҷонҳои зинда) <sup>G2226</sup> гуфт: омин. Ва бисту чор пирон <sup>G4245</sup> афтада, ба Зиндаи то абад сачда кард.

☞ **Ваҳй 5:13** Ва ҳар махлуқоте, ки дар осмон ва бар замин ва зери замин аст, ва монанди он ки дар <sup>G1909</sup> баҳр ва ҳамаи онҳое ки дар онҳо ҳастанд, шунидам, ки мегуфт: Баракат, ва иззат, ва ҷалол ва салтанат, барои он ки бар тахт нишастааст (Худоё), ва ба Барра то абаддудаҳр.

☞ **Ваҳй 5:14** Сипас чаҳор (4) ҳайвони зинда гуфтанд: «омин!» Ва бисту чор (24) пир афтада, ба ӯ, ки то абад Зинда аст, сачда карданд.

→ Ҳар махлуқ дар осмон ва минбаъд замин (дар замин, дар зери замин, ва дар баҳр) мегуяд «Муборак, шаъну шараф, ҷалол ва салтанат ба Худо, ки бар тахт нишастааст ва барои Барра».

<sup>227</sup> [2Қр 6:16](#), ё ба "[\(Ваҳй 9:13-21\) Фариштаи 6-ум карнай навохт](#)".»

<sup>228</sup> Барои тафсилот дар бораи "Қудрат" ба видеои 26, "Фисҳи Худованд (Аҳди Ҷадид)", видеои 27, "(Ҷисми, ҷон ва Рӯҳ) Забур 23", видеои 35, "(Ҳаворӣ) Шогирдон бо қудрат ва Авторитет", video 39, "Одам аввалин ва Одами охири", video 40, "4. Панतिकост", video 43, "(Бо роҳбарии Рӯҳ) писарони Худо", ва видео 49, "Сафари наҷот".



## Боби 6

(Ваҳй 6:1-2) Кушодани мӯҳри 1 (аспи сафед, камон ва тоҷ)

**Ваҳй 6:1** Ва ман дидам, вақте ки Барра (арнион)<sup>G721</sup> яке аз мӯҳрхоро кушод, <sup>G4973</sup> ва шунидам, чунон ки садои раъд буд, яке аз чорҳайвонҳо (чонҳои зинда)<sup>G2226</sup> «Биё ва бубин».

- ☞ **Ваҳй 6:1** Акнун дидам, ки кай **Барра** яке аз мӯҳрхоро кушод; ва шунидам, ки яке аз чор (4) ҳайвон бо овози мисли раъд мегӯяд: «Биё ва бубин».
- **Кӣ мӯҳрхоро мекушояд?**
- **Барра** (арнион)<sup>G721</sup> ҳафт мӯҳрро мекушояд. **Исо**, ки барои қурбонии сӯхтанӣ ҳамчун **як кӯҷқор** (айил, **Ҳастӣ 22:13**), <sup>H352</sup> чун ба ин дунё омад **барра** (амнос)<sup>G286</sup> аз **Худоё** (**Юҳанно 1:29**) ва шуд **Барра** (арнион)<sup>G721</sup> (**ё Масех, 1Пт 1:19**) ва дар ин охирзамон барои мо зохир гардид, чун **Худованд** ва Наҷотдиҳанда Исои Масех (**Худоё**) **Қодир** (**1Пт 1:20**).<sup>229</sup>
- Яке аз чор махлуқоти зинда мегӯяд: «Биё ва бубин».
- Решаи Довуд аст **аз они Худо** Писар **Исои Масех** мо **Худовандо** ки мувофиқи он аз насли Довуд сохта шудааст
- гӯшт (**Ваҳй 5:5, ба Рум 1:3**). Касе, ки барои кушодан ғолиб омадааст **китоб**, ва гум кардани он аст **Ҳафт (7) мӯҳр** омад **Барра** (арнион), <sup>G721</sup> **шери қабила аз Яҳудо**, Решаи Довуд, ки аст **аз они Худо** Писар **Исои Масех** мо **Худовандо** (**Ваҳй 5:5, ба Рум 1:3**).

- Аспи сафед ва камон (тоҷ дода мешавад)

**Ваҳй 6:2** Ва ман дидам, ва инак, сафед дидам <sup>G3022</sup> асп: ва он ки бар Ё нишаста буд, камон дошт; ва тоҷ (**στέφανος**, **Стефанос**)<sup>G4735</sup> ба Ё дода шуд, ва Ё ғалаба карда берун рафт, <sup>G3528</sup> ва ғалаба кардан.

- ☞ **Ваҳй 6:2** Ва ман нигоҳ кардам, ва инак, **сафед** асп. Он ки бар он нишаста буд **камон**; ва **тоҷ** дода шуд ба назди вай баромад, ва Ё забт кардан ва ғалаба кардан баромад.
- **Асп чист?**
- **Асп** ба мӯқобили рузи чанг тайёр карда мешавад, ва наҷот аз он аст **Худованд** (**Худовандо**).<sup>H3068</sup> **Pro 21:31** Асп <sup>H5483</sup> бар зидди рӯзи чанг (чанг) омода карда шудааст: <sup>H4421</sup> аммо амният (наҷот) <sup>H8668</sup> аз **Худованд** (**Худовандо**).<sup>H3068</sup>
- Ба кӣ дода шуд **тоҷ** (**στέφανος**, **Стефанос**)<sup>G4735</sup> ва он чӣ гуна тоҷ буд?
- **Матто 27:29** Ва ҳангоме ки тоҷе бардоштанд (**στέφανος**, **Стефанос**)<sup>G4735</sup> аз хор, онро ба Ё гузоштанд (**Исо**) сар ва най дар дасти росташ буд, ва дар пеши Ё зону зада, Ёро тамасхур карда, гуфтанд: «Салом, эй Подшоҳи Яҳудиён!»
  - **Исо**, Подшоҳи яҳудиён, мепӯшид **тоҷ** (**stephanos**) аз хор.
  - **Исо** Подшоҳи Яҳудиён, Писари Худост ва **Масех**, ин Подшоҳи яҳудиён, подшоҳи Исроил аст.<sup>230</sup> (**Юҳанно 19:5** Баъд омад **Исо** пеш, пӯшидан **тоҷ** (**στέφανος**, **Стефанос**)<sup>G4735</sup> аз хор, ва куртаи арғувон. Пилотус ба онҳо гуфт: «Инак он одам!»<sup>G444</sup>)
- **Ғалаба** кунандагон мебошанд **тоҷ** аз шодӣ барои расулон (ҳаввориён **Худованд** ва **Наҷотдиҳанда**, **2Пт 3:2**),<sup>231</sup> дар ҳузури мо **Худованд** **Исои Масех** дар омадани Ё.

<sup>229</sup>Видео 13. «Калима (логотип ва рема)». [www.therhemaofthelord.com/logos-rhema/13-the-gift-of-the-holy-spirit/](http://www.therhemaofthelord.com/logos-rhema/13-the-gift-of-the-holy-spirit/). Дар бораи «Биё ва бубин» видеои 15, «Исои Носири ва Исои Масехи Носириро» тамошо кунед. [www.therhemaofthelord.com/the-gospel/15/](http://www.therhemaofthelord.com/the-gospel/15/).

<sup>230</sup>Видеои 38. «Махлуб кардани Исо». [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/38-the-crucifixion-of-jesus-the-two-thieves-crucified-next-to-jesus/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/38-the-crucifixion-of-jesus-the-two-thieves-crucified-next-to-jesus/).

<sup>231</sup>Видеои 44, "Пешгӯии Навиштаҳо (2 Петрус 1) 2/2." [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/44-the-logos-the-rhema-in-the-last-days-2-peter-3-the-prophecy-of-the-scripture-2-peter-1-3/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/44-the-logos-the-rhema-in-the-last-days-2-peter-3-the-prophecy-of-the-scripture-2-peter-1-3/).



1. 2:19Зеро ки умеди мо, ё шодӣ, ё тоҷи мо чист (στέφανος, Стефанос)<sup>G4735</sup> аз шодӣ?  
 Оё шумо ҳатто дар ҳузури мо нестед?Худованд Исои Масеҳ дар омадани ӯ?  
Фил 4:1Аз ин рӯ, бародарони маҳбуби ман ва орзуманди ман,  
 шодӣ ва тоҷи ман (στέφανος, Стефанос)<sup>G4735</sup> то дарун биистедХудованд, азизи ман.  
1-ум 3:13То охир ӯ (Худованд) метавонад дилҳои шуморо дар қудсият дар пеши Худо беайб  
 созад,  
 ҳатто Падари мо, дар омадани моХудованд Исои Масеҳ бо тамоми муқаддасонаш.

➤ Кӣ нишастааст **аспи сафед**?

- Он ки бар аспи сафед нишаст: Фариштаи Худованд.

-Фариштаи Худованд (Худованд), <sup>H3068</sup> кист Худованд ('ădōnāy) <sup>H136</sup> **ХУДО** (y<sup>a</sup>hōvâ) <sup>H3069</sup> (Юг 6:22),  
 назди Худованд (Худовандо) <sup>H3068</sup> (2Шб 7:18).<sup>232</sup>

→ Ин фариштаи Худованд (Худованд) меорад **рема** аз Худованд ('Адхонй) <sup>H136</sup> **ХУДО** (y<sup>a</sup>hōvâ), <sup>H3069</sup>  
 ки **Худоё** ('Лохим) <sup>H430</sup> ки рост аст (2Шб 7:28).

→ **Реманихон** аст, то даме ки бовар накунад, ки Писари Одам ба дасти ӯ таслим шудааст  
мардон.<sup>233</sup> Ба ибораи дигар, **рема** хоҳад ба мӯъминон зоҳир шавад **Исочун Писари Худо**.

➤ Чӣ аст **камон**?

- Ҳастӣ 9:13 Ман камонамро гузоштам <sup>H7198</sup> дар абр, <sup>H6051</sup> ва он барои нишонаи аҳд миёни ман ва замин  
 хоҳад буд.

→ **Камон**: Нишонаи аҳд байни Худо ва замин ва истилоҳи ибронӣ барои камон (H7198) маънои  
 дар ҷанг камон паррондан" ва ба ин васила ба "камончӣ" ишора мекунад, ки "марраро  
 зад".

"Камон" маънои рамзӣ дорад "**адолати Худо**," ва маънои "**марра зад**" чунин аст:

→ "**Рӯх** (камонвар) ба **мӯҳр** (задан) **муқаддасон** (тамга)». <sup>234</sup>

(Заб 76:3 Дар он ҷо (дар Сион) тирҳоро мешиканад <sup>H7565</sup> аз камон, <sup>H7198</sup> сипар,  
 ва **шамшер**, <sup>H2719</sup> ва ҷанг.)

- Аломати рамзии "камон" - иртиботи библиявӣ байни "гуноҳ" ва "марги ваҳшиёнаи Исо дар салиб."

Ҳастӣ 9:13 ман (**Худоё**) маро муқаррар кунед **таъзим** (תַּזְיִן), барои ҷанг саҷда  
 кунед, **камонварон**, **камонварон**) <sup>H7198</sup> дар абр,

ва он нишонаи аҳди миёни ман хоҳад буд (**Худоё**) **ва замин**.

→ Истилоҳи ибрий барои **таъзим** (Қувват H7198) ба маънои «дар набард тир андохтан аз камон» буда, ба хамин тарик  
 ишора мекунад

**камонварон**.» Истилоҳи "гуноҳ" аз забони ибрий, "hatha', Strong" аст. H2398, ки маънои онро дорад  
 "**марраро аз даст додан**, сухан дар бораи **камонвар**.»

- Ҳамин тавр, "**гуноҳ**" ҳамчун "муайян кардан мумкин аст **камонваре, ки нишонашро аз даст  
 додааст**» ё «қасоне, ки мӯҳр зада наметавонанд  
**Рӯх ба сабаби гуноҳҳои худ**.»

- Ҳастӣ 44:32 дар бораи Юсуф ва бародаронаш нақл мекунад: Ҳангоме ки Юсуф ҳокими Миср буд,  
 косаи нуқра дар халтаи Бинёмин барои кӯшиши боздошти Бинёмин, ки ба дуздӣ айбдор мешавад  
 (Ҳастӣ 44:1-17). Он гоҳ Яҳудо аз Юсуф хоҳиш кард, ки барои хурдии ӯ «айб (гуноҳ, ҳата)-ро ба дӯш

мегирад».

бародар, Бинёмин (Ҳастӣ 44:32). Ин ҷо, **гуноҳ** (ҳата, H2398), тарҷума шудааст **айбро ба гардани худ**

**гирифтан**:

<sup>232</sup>Аз. гирифта шудааст Ваҳй 4:8

<sup>233</sup>Видео 25. «Сухани саҳт (The logos) 1/2».

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/25-a-hard-saying-the-logos-the-works-of-god/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/25-a-hard-saying-the-logos-the-works-of-god/).

<sup>234</sup>Видео 21. «Аҳд, хатна зоҳирӣ, хатна ботин».

[www.therhemaofthelord.com/circumcision/21-covenant-outward-circumcision-inward-circumcision/](http://www.therhemaofthelord.com/circumcision/21-covenant-outward-circumcision-inward-circumcision/).

→ «Агар ўро назди ту наоварам, то абад гуноҳи падарамро ба гардани худ хоҳам бурд». [Хастӣ 43:9](#)).

- [1 Петрус](#)мост, шаходат медихад [Масех](#) ки дар салиб мурдан «айбро (ё гуноҳ) ба гардани худ гирифт, то ки мо ([1Пт 2:24](#)).

Ҳамин тариқ, гуноҳҳои мо бахшида мешаванд ва пок мешаванд, агар мо аз сидки дил иқроп мешавем, ки [хуни Исои Масех](#), [Писари Худо](#) айби худро ба гардани худ гирифтанд ([гуноҳҳо](#)) дар салиб барои фидияи мо ([1 Юханно 1:9](#)).

→ Бинобар ин, «гӯем, ки мо гуноҳе надорем» маънои онро дорад [Масех](#) беҳуда мурданд ва онҳо фирефта шудаанд, ва ҳақиқат дар онҳо нест ([1 Юханно 1:8](#)).<sup>235</sup>

- [ба Рум 6:23](#) барои фаҳмидани он ки ба гардан гирифтанд чӣ маъно дорад: «Зеро ки музди гуноҳ мамот аст, балки тўҳфаи [Худоё аст ҳаёти ҷовидонӣ](#) тавассути [Худованди мо Исои Масех](#).» Музди гуноҳи мо мегӯяд, ки ҳама ҷисм нобуд шудан аст\_бе ягон каси дигар барои онҳо «айбро ба гардани худ».

- Пас, [Ваҳй 5:1-5](#) қайд мекунад, ки «ҳеҷ одам дар осмон, на дар замин ва на дар зери замин лоиқ нест китобро (бо ҳафт мўҳр баста) кушояд ва ба он нигоҳ накунад. Аммо [Шери қабилаи Яҳуд](#), [решаи Довуд](#), голиб омад, ки китобро кушояд ва [ба ҳафт мўҳрро кушоед аз он.](#)»

→ Кай [мўҳри 1](#) кушода мешавад, фариштаи [Худованд \(Худовандо\)](#) мебарояд то мўҳр калисо дар [Филаделфия](#) (бокираҳои доно, 144 000), ки ба васвасаҳо тоб овардаанд.

- [Онҳое, ки ҳастанд аз ҷониби Худованд қайд карда шудааст](#) бо [мўҳри Рўҳи Мўқаддас](#), дар омади гап сар мешавад [Писари Одам](#). [Аз ин рӯ, калисо дар Филаделфия](#) тоҷи худро устуворона нигоҳ медоранд, қайд мекунанд [фариштаи Худованд \(Худованд\)](#) дар вақти кушодани мўҳр 1.

→ Дар ифтитоҳи [мўҳри 1](#), [фариштаи Худованд](#)<sup>236</sup> камон мепарронад ва "ба нишона мезанад" (ё "[мўҳр кунед бандагони Худо](#)") бо Рўҳ (ҳамчун камонвар).<sup>237</sup>

(Дар рўзи пайдоиши [Худованд Исои Масех](#) ва подшоҳии [Ў](#), онҳое, ки бо Рўҳулқудс мўҳр зада шудаанд бо тоҷ сар мешавад [тоҷи адолат](#) ки [Худованд дорад](#) ваъда дод, ки ба дўстдорони [Ў](#) ато хоҳад кард [пайдо шудан](#), [2Тм 4:1-8](#)).

[Ваҳй 7:3](#) [Гуфт](#): «*Ба замин, ба баҳр ва дарахтон осеб нарасонед*».

---

<sup>235</sup> Азбаски банӣ-Исроил аз ин ҳақиқат набуд, онҳо бути худро (гўсолаи тиллоӣ) сохтанд ва муносибати онҳоро бо Худо вайрон карданд,

«Азбаски шумо шариати Худои худро сарфи назар кардед, ман низ ба писарони шумо беэътиной хоҳам кард» ([Хуруҷ 32](#), [Хуш 4:6](#)). Аз ин рӯ, он муҳим аст

ки мо ба фаҳмиши худ такъя намекунем, балки ба ҷои он бо хоксорӣ эътироф мекунем [Исо барои гуноҳҳои мо мурд](#) ва [бовариҳои комили моро ба он гузored](#) [Худованд](#) ва [Каломи Ў](#) бо тамоми дили мо ([Pro 3:5](#)).

<sup>236</sup> Аз. гирифта шудааст [Ваҳй 4:8](#).

[Дар](#) фариштаи [Худованд \(Худованд\)](#),<sup>H3068</sup> [Худованд](#) кист ("ădōnau)<sup>H136</sup> [ХУДО](#) (y<sup>ə</sup>hōvâ)<sup>H3069</sup> ([Юг 6:22](#)), пеш [Худованд \(Яхува\)](#)<sup>H3068</sup> ([2Шб 7:18](#)).

→ Ин фариштаи [Худованд \(Худованд\)](#) ремаи [Худовандро](#) меорад ("ădōnau)<sup>H136</sup> [ХУДО](#) (y<sup>ə</sup>hōvâ)<sup>H3069</sup> ки [Худо](#) ('Илоҳим) аст<sup>H430</sup> ки [рост аст](#) ([2Шб 7:28](#)).

<sup>237</sup> Муроҷиат кунед [Ваҳй 13:16-18](#) ва ду намуди "тамға" -ро фаҳмед.

*томо дорем **мӯҳр баста** хизматгори мо **Худоё** дар пешониашон.*

- † Он ки бар аспи сафед нишаст, фариштаи он аст **Худованд Исои Масех**, ва ӯ камон дошт, **нишонаи аҳди байни Худо ва замин** ([Ҳастӣ 9:13](#)), ки **адолати Худо**, мо **Начотдиҳанда Исои Масех** ([2Пт 1:1](#)).



(Ваҳй 6:3–4) Кушодани мӯҳри 2 (аспи сурх, аз замин ором гиред)

**Ваҳй 6:3** Ва ҳангоме ки ӯ мӯҳри дуюмро кушод, ман ҳайвони ваҳшии дуюмро шунидам (ҷонҳои зинда)<sup>G2226</sup>  
гӯед: «Биё ва бубин».

**Ваҳй 6:4** Ва аспидигари сурх баромад.<sup>G4450</sup>

ва қудрат (грант)<sup>G1325</sup> ба он ки бар он нишаста буд, дода шуд, то сулҳ қунад<sup>G1515</sup>  
аз замин (замин),<sup>G1093</sup> ва якдигарро бикӯшанд;  
ва ба ӯ шамшери бузурге дода шуд (μάχαιρα, machaira).<sup>G3162</sup>

☞ **Ваҳй 6:3** Ва ҳангоме ки ӯ кушод **ба дуюм (2-ум) мӯҳр**,

Ман шунидам, ки ҳайвони дуюм (2-юм) мегӯяд: «Биё ва бубин».

☞ **Ваҳй 6:4** Ва дигаре **асп, сурх**, баромадан.

Ва он ба Он ки бар он нишаста буд, дода шуд **сулхро аз замин бардоред**,  
то мардум якдигарро бикӯшанд; ва ба ӯ шамшери бузурге дода шуд.

➤ **Ба аспидигари сурх кӣ нишаст?**

→ Фариштаи **Худованд**.<sup>239</sup>

→ Шамшер (μάχαιρα, machaira)<sup>G3162</sup> аст **логотипҳо аз Худоё** (ниг **Ваҳй 1:16**).

**Матто 10:34** Фикр накунед, ки ман омадам, то **осоиштагӣ** бар замин (замин)  
бифиристам.<sup>G1093</sup>

*Ман омадам, то сулҳ нафиристам,<sup>G1515</sup> балки шамшер.<sup>G3162</sup>*

➤ **Аз замин оромӣ гиред**

- Мусибати Бузург аз кушодашавии мӯҳри 2 оғоз мешавад ва ҷаҳон бесарусомон мешавад (мурғ  
логос рема мешавад (ё вақте ки пешгӯиҳо иҷро мешаванд):

→ Санге, ки бинокорон рад карда буданд **Исои Масех**, ки Писари Одам буд ё **логотипи Худо**  
**мӯҳр бастато** охирзамон, ва ӯ омада, 144 000 нафарро ба ваҷд меорад.

→ **Исо** наомадааст, то **осоиштагӣ** бар замин бифиристад,<sup>240</sup> балки ӯ барои фиристодани шамшер  
омад, ки ин аст

**логотипи Худо**.

- Фариштаи **Худованд**, ки ба ӯ шамшери бузург дода шуд (логоти бузург, **рема**), дода шуд  
ки сулҳу **осоишро** аз замин бардоранд, то ки одамон якдигарро кӯшанд.

- Фариштаи **Худованд** сулҳи бардурӯғро бо логоҳои бузург, рема,  
балки дили Онҳое, ки сулҳи ҳақиқӣ доранд, ташвиш нахоҳанд гирифт, зеро сулҳи ҳақиқӣ он  
аст

аз меояд **Исо** ҳамагон чизе нест, ки ҷаҳон додааст (**Юҳанно 14:27**).

**Юҳанно 14:27** Саломатро ба шумо мегузорам, **осоиштагии худро** ба шумо медиҳам:  
*на ончунон ки ҷаҳон медиҳад, ба шумо медиҳам.*  
*Бигзор дилат ғамгин нашавад ва натарсад.*

→ Дили онҳое, ки аз анбиёи козиб сулҳи бардурӯғ гирифтаанд, пас аз он музтариб хоҳад шуд  
омадани Писари Одам аз мӯҳри 1. Дар хотир доред, ки ҳукумати ҷаҳон ва тамоми воситаҳои  
ахбори омма

ҳодисаи ваҳшатангезро бо рабуда шудани UFO-и бегона иваз хоҳад кард ва онҳо барои  
пӯшонидани он ҳама коре хоҳанд кард

ба ваҷд омадан барои фиреб додани одамон ва ҳатто онҳоро, ки ҷустуҷӯ мекунанд,  
мекушанд **сулҳи ҳақиқӣ ё логотипҳо**.

**Матто 24:11** «Ва бисёр анбиёи козиб эҳё шуда, бисёр касонро гумроҳ хоҳанд кард.

**Луқо 21:8** Ва гуфт: «Эҳтиёт бошед, ки фирефта нашавед;  
зеро бисёр касон ба исми Ман омада, хоҳанд гуфт:

<sup>239</sup> Муроҷиат кунед **Ваҳй 4:8**.

<sup>240</sup> Видеои 19. «Замин ва замин». [www.therhemaofthelord.com/course1/the-earth-the-ground/](http://www.therhemaofthelord.com/course1/the-earth-the-ground/).

**Ман Масеҳ ҳастам**; ва вақт наздик мешавад; пас аз ақиби онҳо наравед.

→ Бинобар ин, **мӯҳри 2 дар ибтидои мусибати бузург баъд аз 1-ум кушода мешавад.**

- † Аввалин одами Одам аз хоки замин аст, балки одами дуюм<sup>G444</sup> **Худованд** аз осмон аст, ки нони зинда, санги зинда аст. **Худованд**, ки аз ҷониби одамон рад карда шуда буд, вале баргузида ва пеш аз он **Худоё**, санги зинда аст (**1Пт 2:5**), Пас назди Ӯ биёед ҳамчун тифлони навзод, ки меҳоханд шири самимии суханони оқилона (ё logikos)<sup>G3050</sup> ва ба воя мерасанд **Худованд**, дар хонаи рӯҳонӣ, қаҳонати муқаддас бунёд карда шавад, то қурбониҳои рӯҳонии писандида пешкаш кунанд **Худоё** аз ҷониби **Исои Масеҳ**, ҳамчун сангҳои зинда.

(**Ваҳй 6:5–6**) Кушодани мӯҳри 3 (аспи сиёҳ, як ҷуфт юғ барои андозагирӣ)

**Ваҳй 6:5** Ва ҳангоме ки ӯ мӯҳри сеюмро кушод, ҳайвони сеюмро шунидам (**зиндагймахлук**)<sup>G2226</sup>

гӯед: «Биё ва бубин». Ва ман дидам, ва инак сиёҳ<sup>G3189</sup> асп; ва он ки бар ӯ нишаста буд, як ҷуфт тарозу дошт (юғ)<sup>G2218</sup> дар дасташ.

☞ **Ваҳй 6:5** Ва ҳангоме ки Ӯ кушод **басеюм (3-юм) мӯҳр**, Ман шунидам, ки ҳайвони сеюм (3-ум) мегӯяд: «Биё ва бубин».

Пас, ман (Юҳанно) нигоҳ кардам, ва инак, **аспи сиёҳ**, ва он ки бар он нишаста буд, дар даст як ҷуфт юғ дошт.

➤ **Ба асп сиёҳ кӣ нишаст?**

- **Фариштаи **Худованд****.<sup>241</sup>

➤ **юғ чист?**

- **Матто 11:27** *Ҳама чиз аз ҷониби Падар ба Ман супурда шудааст: ва ҳеҷ кас Писарро намешиносад, ҷуз Падар; ва ҳеҷ кас Падарро намешиносад, ҷуз Писар, ва ба ҳар кӣ Писар Ӯро ошкор кунад.*

**Матто 11:28** *Назди Ман биёед, эй ҳамаи меҳнаткашон ва гаронборон, ва Ман ба шумо оромӣ хоҳам дод.*

**Матто 11:29** *Юғи маро гиред<sup>G2218</sup> бар шумо ва ёд гиред аз (аз)<sup>G575</sup> ман;*

*зеро ки ман ҳалим ва фурӯтан ҳастам; ва ҷонҳои худ оромӣ хоҳед ёфт.*<sup>G5590</sup>

**Матто 11:30** *Барои юғи ман<sup>G2218</sup> осон аст ва бори ман сабук аст.*

→ Ҳама чиз ба он дода мешавад **Исо** аз ҷониби Падари Ӯ, ва ҳеҷ кас Писарро ҷуз Падар намешиносад, ва ҳеҷ кас Падарро намешиносад, ҷуз Писар, ва ба ҳар кӣ Писар Ӯро ошкор кунад. Аз ин рӯ, онҳое, ки барои пайдо кардани Падари осмонӣ заҳмат кашидаанд ва бори гарондоранд, бояд ба **Худованд** то шуморо ором бахшад (туро ба чарогоҳҳое, ки сабза, гиёҳҳо ва дарахти мевадихандае барорад, ки аз навъҳои Худо меваҳои ҳаёт бахшад).

Ӯ чӯпони ту аст, ки метавонад туро дар чарогоҳҳои алаф дар канори обҳои ором хобонад ва аз ҳар гиёҳи сабз ва меваи дарахте, ки танҳо мева медиҳад, диҳад. **хуб** ва на бадӣ. Вай аст **Худованд** ки ҷони туро, ки дар боғи Адан гум шуда буд, пас аз хӯрдани меваи шарият аз дарахти маърифати неку бадӣ бармегардонад.

Вай аст **Худованд** чӯпони шумо, ки ба хотири исми Ӯ шуморо дар роҳҳои адолат ҳидоят мекунад.<sup>242</sup> Юғи Ӯ осон аст ва бори Ӯ сабук аст; Пас, юғи Ӯро бигиред ва аз Ӯ биомӯзед, зеро ки Ӯ ҳалим ва фурӯтан аст, ва ҷонҳои худ оромӣ хоҳед ёфт.

<sup>241</sup> Дар ҳамон ҷо.

<sup>242</sup> Видео 27. “(Ҷисми, ҷон ва рӯҳ) Забур 23.”

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/27-the-field-of-blood-a-possession-you-are-bought-with-a-price-an-honour/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/27-the-field-of-blood-a-possession-you-are-bought-with-a-price-an-honour/).

- [2Қр 6:14](#)Якқоя юғи набаробар набошед (аз Стронг [G2218](#) <sup>G2086</sup> бо кофирон:  
Зеро ки адолат бо ноинсофӣ чӣ шарике дорад?  
ва нур бо зулмот чӣ робитае дорад?  
[Ғал 5:1](#)Пас, дар озодӣ устувор бошед <sup>G1657</sup> ки Масеҳ моро бо он озод кардааст,  
ва боз ба юғ печида нашавед <sup>G2218</sup> аз ғуломӣ. <sup>G1397</sup>

→ Ту (мӯъмин) набояд бо кофирон (мӯъмин ва кофирон) юғи яксон бошад.  
шартҳои адолат бар зидди ноадолатӣ, рӯшноӣ бар зидди зулмот. Аз ин рӯ, устувор истода  
озодие, ки Масеҳ туро озод кардааст ва дигар ба он гирифтадор нашав  
юғи ғуломӣ (озод ва ғуломӣ).

→ [Як ҷуфт тавозуни](#) (ё юғ) фарзандони «озод бар зидди ғуломӣ»-ро чен мекунанд (бо  
назардошти  
чизҳои осмонӣ ва чизҳои заминӣ).<sup>243</sup>

- "[Муъминон](#) бар зидди кофирон»
- "[Адолат](#) бар зидди беадолатӣ»
- "[Нур](#) бар зидди торикӣ»

- Миқдори хушки гандум ба як динор, 3 ченак ҷав ба як динор (Равган ва шароб хафа намешавад)

[Ваҳй 6:6](#) Ва овозе дар миёни чор ҳайвони ваҳшӣ шундама (зиндагӣмаҳлук) <sup>G2226</sup> бигӯ,  
[А](#) (хушк) ченак <sup>G5518</sup> аз гандум <sup>G4621</sup> барои як тин, <sup>G1220</sup>  
ва се (хушк) тадбир <sup>G5518</sup> аз ҷав <sup>G2915</sup> барои як тин;  
ва бубинед, ки ранҷ мекашад (хафа) <sup>G91</sup> нафт не <sup>G1637</sup> ва шароб. <sup>G3631</sup>

☞ [Ваҳй 6:6](#) Ва овозе дар миёни чор (4) ҳайвон шундама, ки мегуфт:  
«Чанде аз [гандум](#) барои [як динор](#),  
ва се (3) ченаки хушк [ҷав](#) барои [як динор](#);  
ва хафа нашавед [равган](#) ва [шароб](#).»

➤ [ҷав](#) чист? (Умер <sup>H6016</sup> → Эфа <sup>H374</sup> → ҷав <sup>H8184</sup>)

- [Умар](#) <sup>H6016</sup> → Эфа <sup>H374</sup>  
[Хуруҷ 16:35](#) Ва фарзандон (писарон) <sup>H1121</sup> аз Исроил хӯрд [манна](#) чил сол,  
то ба сарзамине (замин) расиданд. <sup>H776</sup> истиқомат кунанда;  
онҳо манн хӯрданд, <sup>H4478</sup> то он даме, ки онҳо ба сарҳади кишвар расиданд  
[базамин](#) (замин) <sup>H776</sup> аз [Канъон](#).  
[Хуруҷ 16:36](#) Ҳозир [омер](#) <sup>H6016</sup> даҳум аст <sup>H6224</sup> як қисми эфа. <sup>H374</sup>

→ Банӣ-Исроил 40 сол манн хӯрданд, (то ки Худованд ба онҳо имтиҳон диҳад, ки оё онҳо  
мувофиқи шариати ӯ рафта хоҳанд кард ё не, [Хуруҷ 16:4](#)) то даме ки онҳо ба ақсои қонуни  
Худованд, ё ақсои замини Канъон, ки аз шир ва асал равон аст, расиданд. ([Хуруҷ 16:35](#), [Хуруҷ](#)  
[3:8](#)).<sup>244</sup>

- Барои чен кардани манна, ки ченаки хушк аст, «омер» истифода мешуд [як дисми](#) ([1/10](#)) аз  
«эфа». <sup>245</sup>

- † [Бандаи Худованд](#) набояд кӯшиш кунад; балки нисбат ба ҳама нарм, ба таълимгиранда,  
пурсабр бошед ([2Тм 2:24](#)). Дар [Лук 9:59](#), марде мегӯяд: «Худовандо, туро мебинам, аммо

<sup>243</sup>Мурочиат кунед [Ваҳй 6:6](#) то бифаҳманд, ки чизҳо чӣ гуна чен карда мешаванд.

<sup>244</sup>Видеои 23. «Нон, манна ва манна пинҳон».

[www.therhemaofthelord.com/the-bread/23-the-bread-the-manna-the-hidden-manna/](http://www.therhemaofthelord.com/the-bread/23-the-bread-the-manna-the-hidden-manna/).

<sup>245</sup>Видеои 36. «Масалҳо: Малакути Осмон ва Малакути Худо».

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/36-the-parables-the-kingdom-of-heaven-the-kingdom-of-god/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/36-the-parables-the-kingdom-of-heaven-the-kingdom-of-god/).



иҷозат дех, ки ба он баргардам **замини Канъон** ки пеш аз хама ба кори падари заминӣ машгул шавам” (Чӣ гунае ки заминӣ аст, заминииён низ чунинанд; ва чӣ гунае ки осмонӣ бошад, осмониён низ чунинанд, [1 Қўр 15:48](#)). Тшланг, ки вохурданд **Худованд** дар заминӣ ваъдашуда хизматгори мебошанд **Худованд**, аз ин рӯ онҳо бояд ба кори Падари осмонӣ пайравӣ кунанд, ки он аз рӯи анъанаҳои падарони заминӣ нест ([Лук2:49](#)).<sup>246</sup>

- Маънии «Мурдагон мурдаи худро дафн кунанд» ин аст, ки «Заминииён аз паи падари заминии худ бираванд, ту (бандаи Худованд) бирав ва Малакути Худоро мавъиза кун. Ҳеч кас, ки дасташро ба амоч гузошта, ба ақиб нигарист (маъноӣ «ба кори заминӣ, на ба осмонӣ») ба Малакути Худо мувофиқ нест. ([ЛБританияи Кабир9:59-62](#)):
- Одами қон<sup>G444</sup> симои хокистарро ба души худ гирифтааст, бинобар ин вай бояд заминро шудгор кунад ([Ҳастӣ 2:5](#)).
- Аммо пас аз ёфтани ганҷ тасвири осмонӣ дорад ([1 Қўр 15:49](#)).

(Омери аввалин меваҳо)

[Ибодат 23:9](#) Ва Худованд (Худованд)<sup>H3068</sup> ба Мусо сухан ронда, гуфт:

[Ибодат 23:10](#) Ба кўдакон (писарон) гап занед<sup>H1121</sup> аз Исроил ва ба онҳо бигўй:

Вақте ки шумо ба замин (замин) меоед<sup>H776</sup> ки ба шумо медиҳам ва хоҳам дод **ҳосилро даравида** Пас аз он як бастае биёред.<sup>H6016</sup> аз аввалин меваҳои ҳосили шумо ба коҳин.<sup>H3548</sup>

[Ибодат 23:11](#) Ва ӯ бандро чунбонд (умар)<sup>H6016</sup> ба ҳузури Худованд (Яҳува),

барои шумо қабул карда мешавад:

фардои пас аз шанбе коҳин<sup>H3548</sup> мавҷ медиҳад.

[Ибодат 23:12](#) Ва дар он рӯз, ки бандро чунбонед, қурбонӣ хоҳед кард.

барра (барраи нари яқсола)<sup>H3532</sup>

бе нуқсони соли аввалбарои қурбонии сўхтанӣ барои Худованд (Худованд).<sup>H3068</sup>

[Ибодат 23:13](#) Ва ҳадияи гўшти<sup>H4503</sup> аз он мешавад

ду<sup>H8147</sup> аҳдҳои даҳум<sup>H6241</sup> орди махин бо рафған омехта,<sup>H8081</sup>

қурбонии оташин барои Худованд (Худованд)<sup>H3068</sup> барои маззаи ширин:

ва ҳадияи нўшоқӣ<sup>H5262</sup> аз шароб бошад,<sup>H3196</sup>

қисми чорумихин (ченаки моеъ).<sup>X1969</sup>

[Ибодат 23:14](#) Ва на нон нахўред, ва на хушкида,

на хўшаҳои сабз (гўши пур аз киштзор),<sup>H3759</sup>

то ҳамон рўзе, ки барои Худои худ қурбонӣ овардед (Илоҳим):<sup>H430</sup>

он дар тамоми масканҳои шумо то абад дар наслҳои шумо ҳукм хоҳад буд.

→ Вақте ки банӣ-Исроил ба замин мебароянд, ки Худованд (Худованд) ба онҳо додааст, то дарав кунанд

дарав кунанд, бояд «омер»-и меваҳои аввалро оваранд (**яқ дисми ё 1/10 аз «эфа»**, [Рт 2:17](#)) аз ҳосили худ ба коҳин.

-Ава коҳин омарро ба ҳузури Худованд чунбонд, то ки шумо қабул шавед; коҳин бояд онро дар рўзи баъд аз рўзи шанбе чунбонд.

-Ава дар рўзе, ки омерро чунбонед, шумо бояд барраи нари яқсолаи беайб қурбонӣ кунед. барои қурбонии сўхтанӣ барои Худованд (Худованд).

→ **Масех**, ки барои мо қурбонӣ кардааст, иди Фисҳи мост ва пас аз эҳёи мурдагон, ӯ шуд аввалин-меваи онҳое, ки хуфтаанд.

[1Қр 5:7](#) Пас, хамиртуруши кўҳнаро тоза кунед, то ки хамиртуруши нав бошад, чунон ки шумо фатир ҳастед. **Масех** иди фисҳи мо барои мо қурбон шудааст.

<sup>246</sup> Дар ҳамон қо.

[1Қр 15:20](#) Холо Масеҳ аз мурдагон эхъё шуд, ва шудан аввалин меваҳо аз онхое, ки хуфтаанд.

→ Ҳамаи шумо (яхудӣ, юнонӣ, зандор, озод, мард ё зан) фарзандони Худо ҳастед, ба воситаи имон

**Исои Масеҳ** зеро ки ҳамаатон таъмид гирифтаед **Масеҳ** ва пӯшидаанд **Масеҳ**, кист насли Иброҳим аст ва ба ин васила ҳамаи шумо мувофиқи ваъда ворисон шудаед (пас аз шумо

таъмид гирифт **Масеҳ**, шумо пӯшидаед **Масеҳ**).<sup>247</sup>

— Агар **Масеҳ** Дар шумост, ҷисм ба сабаби гуноҳ мурда аст, аммо Рӯҳ ба воситаи адолат ҳаёт аст.

Зеро Рӯҳе ки Исоро аз мурдагон эхъё кард, дар шумо сокин аст, **Худоё** ки ба воя расонд **Масеҳ**

аз мурдагон низ ҷисми мирандаи шуморо ба воситаи Рӯҳи Худо, ки дар шумо сокин аст, зинда хоҳад кард.

Чунки шумо роҳбарӣ мекунед **Рӯҳи Худо**, шумо низ яке аз **писарони Худо**.

- **Даҳяки замин** (Аввалин меваҳои аввал ва аввалин меваҳо)

[Хуруҷ 23:19](#) Аввалин (якгона)<sup>H7225</sup> аз меваҳои аввал (ҷамъ)<sup>H1061</sup> замини ту (замин)<sup>H127</sup>

ба хонаи онҳо биёр **Худованд**<sup>H3068</sup> ту **Худоё**.<sup>H430</sup>

Ту бузғоларо набинӣ (бузи ҷавон)<sup>H1423</sup> дар шири модараш.

- Ҳама гӯшт мисли алафест, ки пажмурда мешавад, аммо шумо аз нав бефано таваллуд мешавед

**логотипҳо аз Худо**, ки аз он вақт инҷониб дар шумо зиндагӣ ва ҷовидона **астрема аз Худованд**

ки ба воситаи Инҷил ба шумо мавъиза шудааст, то абад боқӣ мемонад.

- Аввалин меваҳои аввалин аст **Масеҳ** ([1Қр 15:20](#)).<sup>248</sup>

- Аввалин меваҳо: **аз они Масеҳ бори аввал дар вақти омадани Ӯ** ([1Қр 15:23](#)).

[Ибодат 27:30](#) Ва тамоми даҳяки замин (замин),<sup>H776</sup>

хоҳ аз тухмӣ<sup>H2233</sup> аз замин (замин),<sup>H776</sup>

ё аз меваи дарахт, (якгона)<sup>H6086</sup>

аз они Худованд аст (Худованд).<sup>H3068</sup> он барои Худованд (Худованд) муқаддас

аст.<sup>H3068</sup>

- **Даҳяки замин** (тухмӣ) ки дар замини замини шумо шинонда шудааст гӯшт

ки ба миён овард **мева аз дарахт** аз ҳаёт) муқаддасанд **Худованд** (Худованд),

аз ин рӯ, ҳар гуна гӯшти чӯшидаи бузғола ҷузъе аз аввалин меваҳо буда

наметавонад

аз замини шумо.

- **Бори аввал ба Худо ва Барра** онхое мебошанд, ки дар Панतिकост пешниҳод карда

мешаванд

([Ибодат 23:20](#), [Адад 28:26](#)), ё **144,000**.<sup>249</sup> Ҳар касе, ки аз аввалинҳо бошад

**аввалин меваҳо** (аз они **Масеҳ**) ба хонаи онҳо оварда мешавад **Худованд** **Худоё**.

† **Худованд шумо** **Худоё**<sup>250</sup>

<sup>247</sup> Видеои 42. «5. Карнайҳо». [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/42-the-feasts-of-the-lord-5-trumpets/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/42-the-feasts-of-the-lord-5-trumpets/).

<sup>248</sup> Ба «144 000 (нахустин меваҳои Масеҳ)» нигаред.

<sup>249</sup> Ба «[Расми 7-а]» ё Видеои 18 муроҷиат кунед. «3. Аввалин меваҳо 144,000.»

[www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/18-first-fruits-the-144000/](http://www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/18-first-fruits-the-144000/).

<sup>250</sup> Муроҷиат кунед [Ваҳй 4:8](#).

Пас аз забт кардани замини Канъон, Еҳушаъ ба тамоми халқи қабилаҳои Исроил мегӯяд, ки битарсанд. Худованд (Худовандо) ва хизмат мекунанд Худованд ба сидку ростӣ ва мардум гуфтанд:

«Мо шоҳид ҳастем, ки онҳо интиҳоб кардаанд Худованд (Юҳанно 24:22), ва Худованд (Худовандо) мо Худоё (Илоҳим) хизмат мекунем ва ба овози Ӯ итоат мекунем (Юҳанно 24:24).»

- Сипас Еҳушаъ бо мардум аҳд баст ва ба онҳо қонун ва дастуре муқаррар кард дар Шакем буд ва ин суҳанонро навишт (аз рема) дар китоби қонуни Худо, ва гирифт санги бузурге гузошта, онро дар назди маъбад гузоштанд Худованд (Худовандо, Юҳанно 24:26).<sup>251</sup>

→ Бо шунидани суҳанон <sup>H561</sup> аз Худованд (Худовандо, Юҳанно 24:24), санги бузурге мегардад шоҳид ки шумо интиҳоб кардаанд Худованд (Худовандо) ва хизмат кунанд Худованд (Худовандо) Худоё (Илоҳим).

➤ Вкулоҳ эфа аст<sup>H374</sup>?

- Умар<sup>H6016</sup> → Эфа (як андозаи хушки орд, ки барои қурбонӣ истифода мешавад)<sup>H374</sup> → чав<sup>H8184</sup>

а) Қурбонии гуноҳ

Хуруҷ 29:2 Ва нони фатир, <sup>H3899</sup> ва кулчаҳои хамиртуруши бо равған гармшуда, ва фатирҳои фатири бо равған тадҳиншуда: аз гандум <sup>H2406</sup> орд <sup>H5560</sup> онҳоро месозед.

Ибодат 5:11 Аммо агар ду кабӯтар ё ду кабӯтарро оварда натавонист, он кас гуноҳкор барои қурбонии ӯ даҳъяки эфа биёрад <sup>H374</sup> аз орди махин <sup>H5560</sup> барои қурбонии гуноҳ; <sup>H2403</sup> вай равған намеандозад <sup>H8081</sup> бар он, на вай ҳар гуна ладанро бар он бигузored, зеро ки ин қурбонии гуноҳ аст. <sup>H2403</sup>

→ Нон <sup>H3899</sup> аз гандум тайёр карда мешуд <sup>H2406</sup> ки орд карда шуда буд. <sup>H5560</sup>

→ 1/10 эфа орд + (бе равған) = Қурбонии гуноҳ

(Қурбонии гуноҳ қурбонии доимӣ нест, зеро он пештар оварда шуда буд мо аз лаҳзае, ки ҳомила шудем, Заб 51:3).

б) Пешниҳоди доимии гӯшт

Ибодат 6:20 Ин аст ҳадиёи Ҳорун ва писаронаш, ки дар он ба Худованд тақдим кунанд рӯзе, ки Ӯ тадҳин мешавад;

қисми даҳумияк эфа <sup>H374</sup> аз орди махин барои қурбонии гӯшти <sup>H4503</sup> доимӣ (давом), <sup>H8548</sup> нисфи онро пагоҳӣ ва нисфи онро шабона.

Ибодат 6:21 Дар табақ он бояд бо равған тайёр карда шавад; <sup>H8081</sup> ва ҳангоме ки пухта мешавад, онро биёр;

ва пораҳои пухтаи қурбонии гӯшти <sup>H4503</sup> барои пешниҳод хоҳӣ кард бӯи хушест барои Худованд. <sup>H3068</sup>

Ибодат 6:22 Ва коҳини писарони ӯ, ки ба ҷои ӯ тадҳин шудааст, онро тақдим хоҳад кард: он барои Худованд фаризаи то абад аст; <sup>H3068</sup> он комилан сӯхта хоҳад шуд.

Ибодат 6:23 Барои ҳар як қурбонии гӯшт <sup>H4503</sup> зеро ки коҳини комилан сӯзонда хоҳад шуд; <sup>H6999</sup> онро хӯрдан мумкин нест.

→ 1/10 эфа орд = қурбонии гуноҳ (бо равған) → пешниҳоди доимии гӯшт (коҳини комилан сӯхтааст) дар рӯзе, ки барои Худованд атри ширин пешкаш кунанд

<sup>251</sup>Видеои 23, «Нон, манна ва манна пинҳон».

[www.therhemaofthelord.com/the-bread/23-the-bread-the-manna-the-hidden-manna/](http://www.therhemaofthelord.com/the-bread/23-the-bread-the-manna-the-hidden-manna/).

Ҳорун ва писаронаш тадҳин шудаанд, нахӯред.

- Миқдори моеъи шароб, ки барои қурбонӣ истифода мешавад
  - ⓐ Қурбонии доимии гӯшту нӯшокӣ (Ду барра<sup>H3532</sup>: як саҳар + як бегоҳ)

(1 барра барои саҳар тақдим кардан)

Хуруҷ 29:38Ин аст он чизе ки ту бар қурбонгоҳ тақдим хоҳӣ кард;

**ду барра<sup>H3532</sup>** соли аввал руз ба руз пайваста.

Хуруҷ 29:39Як барра<sup>H3532</sup> саҳарӣ қурбонӣ хоҳӣ кард; ва барраи дигар<sup>H3532</sup>

дар шом қурбонӣ хоҳӣ кард:

Хуруҷ 29:40Ва бо як барра<sup>H3532</sup> даҳум<sup>H6241</sup> муомилаи орд<sup>H5560</sup>

омехта (омехта)<sup>H1101</sup> бо қисми чорум<sup>H7243</sup> аз хин<sup>X1969</sup>

аз латукӯб (тоза)<sup>H3795</sup> рағған;<sup>H8081</sup>

ва қисми чорум<sup>H7243</sup> аз **ахин<sup>X1969</sup>** аз шароб<sup>H3196</sup> барои ҳадиё нӯшокӣ.<sup>H5262</sup>

→ 1 барра + [(1/10 орд = ҳадиёи гӯштӣ) +  
(1/4 ҳин рағғани пок + 1/4 ҳин шароб) = ҳадиёи нӯшокӣ]  
саҳар пешниҳод кардан.

(1 барра барои бегоҳ тақдим кардан)

Хуруҷ 29:41Ва барраи дигарро бегоҳ қурбонӣ кун, ва мувофиқи он ба он амал намо

**қурбонии гӯшт** субҳ ва мувофиқи ҳадиёи нӯшокӣ<sup>H5262</sup> аз он,

барои маззаи ширин, ҳадиё аз ҷониби **оташ** ба **Худованд**.

→ 1 барра + [(1/10 орд = ҳадиёи гӯштӣ) +  
(1/4 ҳин рағғани пок + 1/4 ҳин шароб) = ҳадиёи нӯшокӣ]  
ки дар бегоҳӣ барои таъми ширин пешкаш кунанд  
аз ҷониби **оташ** ба **Худованд**.

- ⓓ Қурбонии доимии сӯхтанӣ

Хуруҷ 29:42Ин қурбонии сӯхтаниии доимӣ хоҳад буд<sup>H5930</sup> дар тамоми наслҳои шумо

назди дари хаймаи ҷамоат (зид)<sup>H4150</sup>

пеш **Худованд**:<sup>H3068</sup> ки дар он ҷо бо ту вохӯрам, то ки дар он ҷо бо ту сухан гӯям.

Хуруҷ 29:43Ва дар он ҷо ман бо кудакон (писарон) вомехӯрам<sup>H1121</sup> аз Исроил,

ва хаймаи муқаддас бо ҷалоли Ман тақдис хоҳад шуд.

Хуруҷ 29:44Ва хаймаи ҷомеъро (зид) тақдис хоҳам кард,<sup>H4150</sup> ва қурбонгоҳ:

Ҳорун ва писаронашро низ тақдис хоҳам кард, то ки ба ман дар вазифаи коҳин хизмат кунанд.

Хуруҷ 29:45Ва ман дар миёни фарзандон (писарон) сокин хоҳам шуд<sup>H1121</sup> аз Исроил,

ва онҳо хоҳанд буд **Худоё**:<sup>H430</sup>

Хуруҷ 29:46Ва хоҳанд донист, ки Ман ҳастам **Худованд** (**Худовандо**) онҳо **Худоё** ('**Лохим**),<sup>H430</sup>

ки онҳоро аз замин (замин) берун овард<sup>H776</sup> аз Миср,

то ки дар миёни онҳо сокин шавам: ман ҳастам **Худованд** (**Худовандо**)

онҳо **Худоё** ('**Лохим**)<sup>H430</sup>.

→ Пешниҳодҳое, ки аз ҷониби **оташ** ба **Худованд** (аз @ ба ©) қурбонии сӯхтаниии доимӣ дар тӯли наслҳои шумо дар назди дари иди хаймаҳо хоҳад буд. **Худованд**, ки дар он ҷо Ё вомехӯрад, сухан ронад ва бо банӣ-Исроил сокин хоҳад шуд ва **Худованд** (**Худовандо**) онҳо хоҳад шуд **Худоё** ('**Лохим**).

Ибодат 19:36 Танҳо (одилона)<sup>H6664</sup> тавозуни,<sup>H3976</sup> одил (одил)<sup>H6664</sup> вазнҳо (сангҳо),<sup>H68</sup>

одил (одил)<sup>H6664</sup> **эфа**,<sup>H374</sup> ва одил (одил)<sup>H6664</sup> **хин**,<sup>X1969</sup> шумо доред:

ман мебошам **Худованд** (**Худовандо**) онҳо **Худоё** ('**Лохим**),<sup>H430</sup>

ки шуморо берун овард<sup>H3318</sup> замин (замин)<sup>H776</sup> аз Миср.<sup>H4714</sup>

→ **Худованд** ба хонадони Исроил ва ба хонадони Яҳудо ваъда додааст, ки **Ў** хоҳад кори хубе кунед. "**Чизи хуб**" ба Филиали Адолат ишора мекунадкихоҳад то Довуд ба воя расед, то ки доварӣ ва адолатро дар рӯи замин ба амал оварад ва наҷот диҳад

Яҳудо ва Ерусалимро беҳатар гардонанд **Худованд** адолати мо.

→ **Худованд Худо** ба василаи одилони Худ шуморо аз замини Миср берун овард тарозуҳо, сангҳо, эфа ва ҳин, то ки халқи Худ Исроилро ба хоки муқаддас оварад.<sup>252</sup>

† Ҳоло, вақте ки мо гуноҳ мекунем, мо як Ҳимоятгар дорем **Падар** дар **Исои Масех**, ки ном дорад аз **Худованд**, мо **адолат** ([1 Юҳанно 2:1](#)).<sup>253</sup> **Масех** саркоҳин шуд<sup>G749</sup> аз «чизҳои нек» меояд, хаймаи бузургтар ва мукамалтар (бо дастҳо сохта нашудааст, яъне аз ин офариниш нест)<sup>G2937</sup> ([Ибр 9:11](#)), на бо хуни бузу гӯсолаҳо, балки бо хуни худ як бор ба муқаддастарин макони муқаддас даромада, **наҷоти абадӣ** ([Ибр 9:12](#)).

Зеро агар хуни говҳо бошад<sup>G5022</sup> ва буз ва хокистари гов пошида, нопокро барои поксозии ҷисм тақдир мекунад ([Ибр 9:13](#)), чӣ қадар зиёд мешавад **хуни Масех**, ки ба воситаи **Рӯҳи абадӣ** худро бе ҷои худ пешниҳод кард **Худоё**, вичдони худро аз аъмоли мурда пок кунед, то ба зиндагон хизмат кунед **Худоё** ([Ибр 9:14](#))? Аз ин сабаб **Ў** миёнарав аст **васияти нав**, то ки ба воситаи мамот, барои кафорати ҷиноятҳои зери аҳди яқум, даъватшудагон ваъдаи мероси абадӣ гиранд ([Ибр 9:15](#)).

- **Андозаи хушки ҷав**<sup>H8184</sup>

[Адад 5:15](#) Он гоҳ мард (шавҳар)<sup>H376</sup> занашро назди қоҳин биёрад, ва **ӯ** хоҳад кард ҳадияи вайро барои вай биёрад, яъне як қисми даҳуми эфа<sup>H374</sup> аз ҷав<sup>H8184</sup> хӯрок (орд хӯрок);<sup>H7058</sup> вай равшан намерезад<sup>H8081</sup> бар он ладан нагузored<sup>H3828</sup> дар он; зеро ки ин қурбонии ҳасад аст, қурбонии ёдгорӣ аст ва боиси шарорат аст **ёдоварӣ**.

→ 1/10 эфа орди ҷав = ҳадия барои овардани шарорат **ёдоварӣ**.

- **Андозаи хушки эфа**<sup>H374</sup> аз ҷав<sup>H8184</sup>

[Рт 2:17](#) Пас, вай (Рут) чида гирифт<sup>H3950</sup> дар сахро<sup>H7704</sup> то шом, ва латуқуб кард, ки чида буд, ва тақрибан як эфа буд<sup>H374</sup> аз ҷав.<sup>H8184</sup>

→ Барои чен кардани манна омер истифода мешуд. 10 омер ба 1 эфа (1/10) баробар аст (Омар = 1 Эфа). **Худованд** манна дод, то ба банӣ-Исроил исбот кунад, ки оё онҳо дар қонуни **Ў** рафтор хоҳанд кард ё не ([Хуруҷ 16:4](#)), ки ин нишон медиҳад, ки манна, ба

нон аз осмон буд, қонуни он буд **Худованд**.

Ба ибораи дигар, манна ё қонуни **Худованд** (ченаки хушки омер) аст ба маблағи 1/10 андозаи хушки 1 эфа.

→ Рут дар сахро як эфа ҷав чидаст, ки ба "10 омери **ҷав**."

- **Чамъоварӣ** то ба охир расидани дарави ҷав ва гандум

[Рт 2:18](#) Ва онро бардошта, ба шаҳр рафт: ва хушдоманаш он чи чида буд, дид: ва **ӯ** зодид ва он чиро, ки пас аз буданаш нигоҳ дошта буд, ба вай дод

<sup>252</sup>Видеои 19. «Замин ва замин». [www.therhemaofthelord.com/course1/the-earth-the-ground/](http://www.therhemaofthelord.com/course1/the-earth-the-ground/).

<sup>253</sup>Видеои 48. «8. Ханука». [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/48-the-feasts-of-the-lord-8-hanukkah/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/48-the-feasts-of-the-lord-8-hanukkah/).

басанда (каноатманд).<sup>H7648</sup>

Pm 2:19Ва хушдоманаш ба вай гуфт: «Имрӯз дар кучо чидай?  
ва дар кучо кор кардӣ?

Хушо он кас, ки дониш гирифтааст (донист)<sup>H5234</sup> аз ту. Ва вай ба вай нишон дод  
хушдомане, ки бо ӯ чанҷол карда буд ва гуфт: «Шавҳари он мард<sup>H376</sup>  
Номе, ки ман бо ӯ кор кардам, Бӯаз аст.

Pm 2:20Ва Ноомӣ ба келини худ гуфт:

**Мубораказ бошад Худованд**, ки меҳрубони худро нисбат ба зиндаҳо ва ба одамон  
тарк накардааст

мурда. Ва Ноомӣ ба вай гуфт: «Он мард (шавҳар)<sup>H376</sup> наздик аст<sup>H7138</sup> ба мо,  
яке аз хешовандони навбатии мо (наҷотдиҳанда).<sup>H1350</sup>

Pm 2:21Ва Рут мӯбӣ гуфт: «Ҷавонони манро рӯза бидор (писар),<sup>H5288</sup> то даме ки онҳо тамоми маро ба охир

расонанд

**дарав.**

Pm 2:22Ва Ноомӣ ба келинаш Рут гуфт: «Хуб аст, духтарам!

ки ту бо канизони ӯ берун меравӣ,<sup>H5291</sup> ки бо ту дар ягон чои дигар воমেхуранд  
**майдон**.<sup>H7704</sup>

Pm 2:23Аз ин рӯ, вай дар назди духтарон рӯза гирифт<sup>H5291</sup> аз Бӯаз барои чидан  
то охири ҷавонони худ (ё писарон)<sup>H8184</sup> **даравва аз гандум**<sup>H2406</sup> **дарав**,<sup>H7105</sup> ва зиндагӣ мекард  
хушдоманаш.

→ Рут на танҳо як эфа ҷав чид, балки ҳатто баъд аз ӯ низ каме захира кард  
каноатманд буд. Тон мард (шавҳар), ки аз ӯ огоҳ шуда, бо ӯ кор мекард, Бӯаз аст,  
ки **Худованд** баракат диҳад, зеро меҳрубони ӯ зиндагон ва мурдагонро тарк  
накардааст, ва  
мард хешу табори наздики онхост, яке аз фидокорон аст. Бӯаз ба Рут гуфт, ки бимонад  
дар назди ҷавонони худ (ё писарон)<sup>254</sup> то даме ки тамоми хосили уро ба охир расонанд,  
ва

Рут бо духтарони ҷавони худ, ки аз Бӯаз буд, наздик буд ва дар соҳаи дигар касеро  
надидааст

то ба охир расидани дарави ҷав ва гандум, ва ӯ бо модараш дар он сукунат кард  
қонун. Аз ин рӯ, шавҳари Рут Бӯаз шавҳари рӯҳонии мост, **Масеҳ**, дар кӣ  
мо бояд то анҷоми хосил дар сахро бошем.

**Боаз** мард аст<sup>G435</sup> аз **Масеҳ**, яъне ӯ касест, ки барояш одил шудааст **Худо** дар  
**Масеҳ** (2Қр 5:21), тухми дорад **Масеҳ**, ва муқаддас аст<sup>G40</sup> (март 6:20). Бинобар ин, Бӯаз, чун  
марди **Масеҳ** зани худро дӯст медорад (ё зане, ки логотипи Худоро дар зер дорад  
мурабиён ва ҳокимон то вақти таъиншуда **Падар**), ҳатто ҳамчун **Масеҳ** низ дӯст медошт  
калисо ва худро барои он фидо кард.

**Масеҳ** калисоро (мардон ва занон дар **Масеҳ**) бо шустан тақдир ва пок хоҳад кард  
об бо калима (**рема**),<sup>G4487</sup> то ки онро ба худаш пуршараф пешкаш намояд  
калисо, ки доғ ва доғ надошта бошад, балки муқаддас бошед, беайб (**Эфсӯсиён 5:27**).<sup>255</sup>

Мисли Бӯаз, онҳое, ки зери файз ҳастанд (аз ҷиҳати рӯҳонӣ, одамизод, G435) бояд  
онҳоеро, ки дар зери  
Қонун (аз ҷиҳати рӯҳонӣ зан) ҳамчун ӯ (мард, G435) анҷунин бадани худро дӯст медорад,  
ки  
гизо меод ва мепарварид, то ки онро ба ремаи худовандӣ табдил диҳад.<sup>256</sup>

<sup>254</sup>Видео 20. «(Гилоф, шамшер ва шамшери дудам).

[www.therhemaofthelord.com/sword/20-a-sharp-sheath-sword-two-edged-sword-2/](http://www.therhemaofthelord.com/sword/20-a-sharp-sheath-sword-two-edged-sword-2/).

<sup>255</sup>Видео 32. "(Асрори бузург) **Масеҳ** ва **Калисо** 1/2."

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/32-a-great-mystery-christ-the-church-all-things-are-of-god/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/32-a-great-mystery-christ-the-church-all-things-are-of-god/).

<sup>256</sup>Видеои 31. «Мӯйи сар».



Чун медонед, ки Масеҳ як бор барои гуноҳ мурд ва аз мурдагон эҳё шуд, то барои Худо зиндагӣ кунад,  
марг дигар бар ӯ ҳукмронӣ намекунад. Ҳамин тавр, шумо барои гуноҳ мурдаед ва барои гуноҳ зинда ҳастед **Худоё**  
тавассути **Исои Масеҳ** мо **Худовандо**.

Пас, бидонед, ки шумо аъзои бадан ҳастед **Масеҳ**, ва ки аъзоёни шумо ҳамчун асбобҳои адолат барои **Худоё**. Гуноҳ дигар бар шумо ҳукмронӣ намекунад, зеро шумо дигар зери дасти шариат нестед, балки зери файз ҳастед. Бинобар ин онҳое, ки дар зери файз бояд онҳоро, ки тобеи шариат мебошанд, ғизо диҳад ва қадр кунад, чунон ки **Худованд** барои он мекунад  
калисо (мард ва зан). Мо узвҳои Бадани Масеҳ, аз ҷисми ӯ ҳастем ва аз устухонҳои ӯ ([Эфсӯсииён 5:29](#)).<sup>257</sup>

Ноомӣ ва оилааш Байт-Лаҳм ба Мӯоб гурехтанд, то аз гурӯснагӣ дар Канъон, ҳатто дар он ҷо гурезанд  
хатари аз даст додани муносибатҳои онҳо бо Худо. Дар натиҷаи аз замини ваъдагӣ баромада рафтани  
Байт-Лаҳм, Ноомӣ шавҳараш (Элимелех) ва ду писараш (Маҳлон ва Чилион) дар Мӯоб. Одамоне, ки дар чунин фочиа даст доранд, одатан ноумед мешаванд, ва ноумедии Ноомӣ боз ҳам шадидтар шуд, зеро касе надошт, ки ба ӯ кӯмак кунад ё наҷот диҳад. Бо вучуди  
Ин, Ноомӣ ва Рут қарори оқилона қабул карданд, ки дар байни онҳо ба Худо часпиданд мусибат.<sup>258</sup>

Дар натиҷа, Худо ба Рут имконият дод, ки дар Боаз вохӯрад ва издивоҷ кунад замин ваъда дод ва писаре Обид таваллуд кард. Ин Обед падар шуд  
Йисой, ки дар навбати худ падари Довуд шуд ([Рт 4:17](#)). Ин насаб муҳим аст зеро он ваъдаи Худоро ба Довуд, ки барои ӯ хона бино хоҳад кард, тасдиқ мекунад (Яхува,  
[2Шб 7:10](#)) ва мувофиқи Аҳди Ҷадид, **Исои Масеҳ** насаби худро ба он бармегардонад **Довуд**, «Китоби насли **Исо Масеҳ** писари **Довуд**, писари Иброҳим.» ([Матто 1:1](#)).<sup>259</sup>

- [Дина \(денарион\)<sup>G1220</sup>?](#) ([Умер<sup>H6016</sup>](#) → [Эфа<sup>H374</sup>](#) → [чав<sup>H8184</sup>](#) → [Пенни \(dēnariion\)<sup>G1220</sup>](#))  
[Матто 20:1](#) *Зеро ки Малакути Осмон ба одам монанд аст<sup>G444</sup> ки соҳиби хона аст, ки пагоҳии барвакт барои киро кардани коргарон ба тоқзори худ баромад.*  
[Матто 20:2](#) *Ва вакте ки вай бо коргарон розӣ шуд<sup>G2040</sup> барои як тин<sup>G1220</sup> як рӯз, онҳоро ба тоқзори худ фиристод.*<sup>G290</sup>

→ Зеро **Худоё** деҳқон ва Писари Ӯст **Исо** токи ҳақиқӣ аст, мо, чун шоҳаҳо, бояд дар он бимонем **Писари Худо** ва наваширо бинӯшед (**рема**) ба Малакути Худо дохил шудан. "**Масеҳ** ҳамчун писар бар хонаи худ; Мо хонаи кӣ ҳастем, агар боварӣ ва шодии умедро то охир маҳкам нигоҳ дорем» ([Ибр 3:6](#)) ва ин **Исо** аст **Масеҳ**, Писари Худост, ва шумо, ки имон овардаед, ба исми Ӯ ҳаёт хоҳед дошт. Онҳое ки дар Ӯ сокинанд, меваи фаровон меоваранд ва ба ин васила баракат хоҳанд ёфт. Агар дар Ӯ бимонед **логотипҳо**, ба шумо лозим нест, ки тарсед, ҳатто агар шуморо ҳамчун шоҳа андохта, ба оташ

---

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/31-a-nazarite-unto-god-the-hair-of-the-head/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/31-a-nazarite-unto-god-the-hair-of-the-head/).

<sup>257</sup>Видео 32. "(Асрори бузург) Масеҳ ва Калисои 1/2."

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/32-a-great-mystery-christ-the-church-all-things-are-of-god/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/32-a-great-mystery-christ-the-church-all-things-are-of-god/).

<sup>258</sup>Дар ҳамон ҷо.

<sup>259</sup>Видео 32. "(Асрори бузург) Масеҳ ва Калисои 1/2."

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/32-a-great-mystery-christ-the-church-all-things-are-of-god/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/32-a-great-mystery-christ-the-church-all-things-are-of-god/).



андохта, сӯзонда бошед, зеро **Худованд** бо табдил додани он ба логоҳои дар замини шумо шинондашуда корҳои бузург хоҳанд кард **рема**.<sup>260</sup>

- **Диноре (денарион)** <sup>G1220</sup>: Денориус маънои "даҳ дорад".<sup>261</sup>  
- **Чизҳое, ки дар замин чен карда шудаанд, тарозу мекунанд даҳ** (**Малкисодақ** Ибромо баракат дод ва Абром ба ӯ дод  
ушр, зеро «тамоми даҳъяки замин, хоҳ аз тухми замин, хоҳ аз меваи дарахт,  
**аст ХУДОВАНД (Худовандо)** барои ҳамин муқаддас **аст Худованд (Худовандо, Ибодат 27:30)**). Ҳамин тавр, Абром рад кард  
ҳар молеро, ки подшоҳи Садӯм пешниҳод кардааст, бигир, то нагӯяд, ки Абромро бой кардааст **Ҳастӣ 14:23**).<sup>262</sup>

**Луқо 20:24** Ба ман як динор нишон диҳед. <sup>G1220</sup> Он тасвир ва навиштаҷоти кӣ дорад?  
Дар ҷавоб гуфтанд: «Аз они қайсар».

**Луқо 20:25** Ба онҳо гуфт: «Пас он чи аз они қайсар аст, ба қайсар диҳед.  
ва ба **Худоё** чизҳое, ки бошанд аз они **Худо**.

- **Эдēnariion arthly vs. dēnariion осмонӣ**  
→ Зеро тасвир ва навиштаҷоти рӯи динор (dēnariion) аз қайсар аст, на **Худоё**, танҳо метавонад ба қайсар супурда шавад, зеро чизҳое, ки ба чизҳои заминӣ хироч медиҳанд, муқаддас нестанд **Худованд**.  
Ба ибораи дигар, динори заминӣ ифода ёфтааст ип воҳиди 10 ва ба замин тааллуқ дорад, дар ҳоле **динори осмонӣ** аст **мевае аз осмон** ки бояд афзун карда, ба Падар пешкаш карда шавад (**Мисоли қурбониҳои Ҳобил ва Қобил ба Худованд инро нишон медиҳад**).

**Дар концепсияи даҳяк, бинобар ин, чизҳое, ки ба Худо тааллуқ доранд, ба чизҳое дахл доранд, ки дар он таваллуд шудаанд**

**ба воситаи гӯшти онҳое, ки логоти Худоро мехӯрданд, хок кард.** Ҳамин тавр, ҳар кӣ қабул мекунад **логотипи Худо**

ба замини нек (бо мондан дар **ТХудовандо**), логоро мешунавад ва онро мефаҳмад, самара мебахшад

сад, шаст ё сӣ, ки Падари осмонино чалол медиҳанд (**Юҳанно 15:5–8**).<sup>263</sup>

**март 14:5** Зеро он метавонист ба зиёда аз сесад пенс (денарион) фурухта шавад, <sup>G1220</sup>  
ва ба камбағалон дода шудаанд. Ва онҳо бар зидди вай шикоят карданд.

- Зан қуттии алебастрро шикаста, рағани атрафшонро рехт **Исо** барои тадҳин кардани Бадани ӯ пешакӣ барои дафн (**14 март: 3-8, Матто 26:7, Матто 26:12**), балки дузд, саркоҳинон ва китобдонон, ва ҳама шогирдон фикр мекарданд, ки ин беҳуда аст, зеро рағани атрафшонро ба қимати зиёд фурухта метавонистанд  
(300 динор) ва ба камбизоатон дода мешавад.

«Зеро ки мискинон ҳамеша бо шумо ҳастанд ва ҳар вақте ки хоҳед, ба онҳо неки кунед;

**вале ман на ҳамеша**» (**Јһn12:8, март 14:7, Матто 26:11**).<sup>264</sup>

<sup>260</sup>Видеои 28. «Самари Рӯҳ». [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/28-the-fruit-of-the-spirit/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/28-the-fruit-of-the-spirit/) ва видео 31. «Назари назди Худо (Мӯйи сар)». [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/31-a-nazarite-unto-god-the-hair-of-the-head/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/31-a-nazarite-unto-god-the-hair-of-the-head/).

<sup>261</sup>"G1220 - dēnariion - Луғати юнонии Стронг (kiv)." Библияи ҳарфи кабуд. 31 март 2023 дастрас шуд.  
<https://www.blueletterbible.org/lexicon/g1220/kiv/tr/0-1/>.

<sup>262</sup>муроҷиат кунед **Ваҳй 4:8**.

<sup>263</sup>Видеои 28. «Самари Рӯҳ». [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/28-the-fruit-of-the-spirit/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/28-the-fruit-of-the-spirit/).

<sup>264</sup>Ба "[Расми 6-б]" ё Видеои 10 муроҷиат кунед. "Рӯзҳо пеш аз "Иди Фисҳ".

[www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/10-days-before-the-feast-of-the-pasover/](http://www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/10-days-before-the-feast-of-the-pasover/).

[Расми 6-б] Рӯзҳо пеш аз “Иди Фисҳ”

To Jesus	Judas Iscariot (Simon's son)	Woman
<b>A pound of costly ointment</b> (Jhn 12:5)	Ointment should be sold for 300 pence & given to the poor, for he was a thief (Jhn 12:6).	<b>Let her alone:</b> against the day of <b>my burying</b> hath she kept this (Jhn 12:7)
Mark	The chief priests & the scribes	To Woman
An alabaster box of <b>very precious</b> ointment of spikenard (Mar 14:4)	Why was this <b>waste</b> of the <b>ointment</b> made? For it might have been sold for more than 300 pence, and have been given to the poor (Mar 14:4-5).	Let her alone; why trouble ye her? she hath wrought a <b>good</b> <sup>G2570</sup> <b>work</b> on me.  She hath done what she could: she is <b>come</b> aforehand to anoint <b>Jesus' body</b> to the <b>burying</b> (Mar 14:8)
<b>Anoint Jesus' body</b> (Mar 14:8)		
Matthew	Jesus' disciples	To Woman
<b>An alabaster box of very weighty ointment</b> (Mat 26:7)	To what <b>purpose</b> is this <b>waste</b> ? For this ointment might have been <b>sold for much</b> , and given to the poor (Mat 26:8-9)	Why trouble ye <b>the woman</b> ? for she hath wrought a <b>good</b> <sup>G2570</sup> <b>work</b> upon me (Mat 26:10). For in that she hath <b>poured</b> this <b>ointment</b> on <b>my body</b> , she did it for <b>my burial</b> (Mat 26:12)

→ Ба гуфтаи Стронг<sup>G211</sup> дар [март 14:3](#), «шикастани<sup>G4937</sup> **қуттии алебастр**» ба эҳтимоли зиёд ишора мекунад «шикастани<sup>265</sup> **мӯҳри қуттӣ**,»<sup>266</sup> ки маънои «шикастани **ҳафт мӯҳр**» (Касе, ки дорад ҳафт Рӯҳ дар пеши тахти Ё дигар бо онҳо дар рӯи замин нахоҳанд буд, балки ба осмон сууд хоҳанд кард, ва шикастан **ҳафт мӯҳр**).

*Матмо 26:13* «Ба ростӣ ба шумо мегӯям: дар ҳар ҷое ки ин башорат мавъиза карда шавад<sup>G1722</sup> ба

*тамоми дунё, ин ҳам хоҳад буд, ки ин зан кардааст, барои ёдбуди вай гуфта шавад.*<sup>267</sup>

[Расми 6-с] Шаш рӯз пеш аз «Иди Фисҳ»

By faith, a woman's sins are **forgiven** even prior to the crucifixion of **Jesus** (Luk 7:47)

To Jesus	Simon	Woman
<b>Gave tears for Jesus' feet</b> (Luk 7:44)	No	Washed His feet with <b>tears</b> & wiped them with <b>the hairs of her head</b>
<b>Kiss Jesus' feet</b> (Luk 7:45)	No	Not ceased to <b>kiss Jesus' feet</b>
<b>Anoint Jesus' feet with ointment</b> (Luk 7:46)	No	<b>Anointed Jesus' feet</b> with ointment
<b>Sins are forgiven</b> (Luk 7:47)	No	Yes (for <b>shed loved much</b> )
<b>Saved from sins</b> (Luk 7:50)	No	<b>Thy faith hath saved thee; Go in peace</b>

<sup>265</sup>"G4937 - syntribō - Луғати юнонии Стронг (kǵv)." Библияи ҳарфи кабуд, 16 октябри соли 2023 дастрас шудааст. <https://www.blueletterbible.org/lexicon/g4937/kjv/tr/0-1/>.

<sup>266</sup>«G211 — alabastron — лексикони юнонии Стронг (kǵv). Библияи ҳарфи кабуд, 31 март 2023 дастрас шуд. <https://www.blueletterbible.org/lexicon/g211/kjv/tr/0-1/>.

<sup>267</sup>Ба “[Расми 6-в] Шаш рӯз пеш аз “Иди Фисҳ” нигаред. [www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/10-days-before-the-feast-of-the-pasover/](http://www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/10-days-before-the-feast-of-the-pasover/).

-Гандум

**Соат расидааст**<sup>268</sup>

— Як донаи гандум чӣ маъно дорад<sup>G4621</sup>ки бояд дар замин бимирад, то ки меваи фаровон оварад ([Jhn12:24](#))?

— Ба чӣ дахл дорад Исо дуо ба Ё Падар дар осмон, вақте ки Ё гуфт: «соат расидааст».  
[Юханно 17:1](#)?

**Мурдагон эҳё шуданд**= Тухм (сперма)<sup>G4690</sup> аз бадани худ **Худо**

Он чизе ки шумо коштаед, на ҷисм аст, ки бояд бошад, балки донаи бараҳнаи гандум аст<sup>G4621</sup>(ё логотип) ё баъзе донаи дигаре, ки бояд ба замин афтад ва бимирад ва зинда шавад, то меваи фаровон диҳад ([Jhn12:24](#)). **Худоё** ба ҳар дона (сперма) ба ҳар донае, ки хоста бошад, медиҳад.<sup>G4690</sup> ([1Қр 15:37-38](#)) ки аз **логотипи Худо** ба рема (ё обро ба шароб табдил медиҳад, [Юханно 2:9](#)).

• **Малакути Худо**(Масал дар бораи Насл<sup>G4703</sup>)

**Малакути Худо**ки гуё одам рехта истодааст тухм<sup>H2233 G4703</sup>(логотипи **Худоё**) ба замин(ки ин маънидод мешавад, ки мард логотипи онро мегирад **Худоё дар ҷисми худ**). Ва шабу рӯз хобида, бедор шуд, ва логотипи аз **Худоё**нашъунамо ёфт ва дар ҷисми худ калон шуд, аммо ӯ намедонад, ки чӣ тавр ([март 4:26](#)).

Ҳамин тавр, **Исои Масеҳ**, тухм кист (сперма)<sup>G4690</sup> аз **Довуд**, аз мурдагон эҳё шуд ([2Тм 2:8](#)), ҳамин тавр, ҳар марде, ки таъмид гирифта буд **Исои Масеҳ** ба марги Ё таъмид дода шуд, ва логотип аз **Худоё** дар одам баҳор ва ба тухми (рема) аз **Худоё**. Пеш аз офаридани одам,<sup>H120</sup> **Худоё** гуфт: «Бигзор замин<sup>H776</sup> ба миён оварданаф, алаф кошта тухм<sup>H776</sup> ва дарахте, ки аз навъаш мева меоранд,» ва чунин буд, ва **Худоё** дид, ки хуб аст ([Ҳастӣ 1:11](#)).<sup>269</sup> Ба сабаби он ки ин дар назди Худо хуб буд, ба ҳар тухми (сперма) дар рӯи замин, ба ҳар гуна, ки хост, ҷисм дод. **аз они Худонавъ**, самараи онро медиҳад **логотипҳо** ([1Қр 15:38](#), [Ҳастӣ 1:12](#)).

Ҳар касе, ки ба марги таъмид дода мешавад **Исои Масеҳ** ҳаёти ҷони онҳо бо рӯҳи зиндакунанда хоҳад буд ([Jhn6:63](#)), Вақте ки меваи **Исои Масеҳ**, ё одил ([1 Юханно 2:1](#)), аз дарахти ҳаёт пас аз он бармеояд **аз они Худо** фариштае аз маъбад берун меояд ва досро мезанад ва дарав мекунад вақте ки соате мерасад, ки шумо мисли ҳосили замини ҷисми худро даравед. Баъд аз он хоҳед дид **Писари Одам боло баромадан** пештар дар кучо буд ([Jhn6:62](#)), ҷисм ҳеҷ фоида надорад, чун **рема** ки Исо ба шумо сухан мегӯяд, онҳо рӯҳ ва ҳаёт мебошанд. Тавре ки логотипҳои **Худоё** дар хоки шумо (ё дар бадани шумо) мемирад ва баъд зинда мешавад, ҷисми шумо дигар замин<sup>H776</sup> нест, балки осмон<sup>H776</sup> мегардад ([1Қр 15:40](#)).

• **Масал дар бораи донаи хардал**

Як донаи тухми хардалро дар донаи бараҳна меноманд [1Қр 15:37](#). Малакути **Худоё** монанди донаи хардалест, ки дар замин кошта шудааст ва ин донаи хардал «баъзе донаи дигар» аст, ки аз тамоми тухми дар замин камтар аст. Аммо, вақте ки тухм кошта ва мерӯяд, аз ҳама гиёҳҳо бузургтар мешавад ва навдаҳои калон мерезад, то мурғони осмон дар зери сояи он бимонанд ([март 4:32](#)).

→ Ба шогирдони шунавандагони Матто, асрори **Малакути Осмон** ба онҳо дода мешавад аз логотип медонанд, аммо на ба мардуми бузург (мардум).

→ Ба шогирдони шунавандагони Маркӯс, Исо дар бораи логотип масалҳои зиёдеро нақл кард, зеро онҳо тавонистанд онро мешунаванд.  
Ва ҳама чизро барояшон баён кард.

→ Ба шогирдони шунавандагони Луқо, асрори **Малакути Худо** ба онҳо дода шудааст, то бидонанд, аммо на ба дигарон, ки намебинанд ва намефаҳманд **рема**.

<sup>268</sup>Видеои 29. «Соат расидааст».

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/29-the-lords-pasover-the-disciples-vs-the-apostles-the-hours-is-come/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/29-the-lords-pasover-the-disciples-vs-the-apostles-the-hours-is-come/).

<sup>269</sup>Видео 1. «Қадамҳои офариниш». [www.therhemaofthelord.com/course1/lesson1/](http://www.therhemaofthelord.com/course1/lesson1/).

→ «Ба дурустӣ, ман (*Исо*) ба шумо бигӯед, Соат фаро мерасад, ва ҳоло, вақте ки мурдагон овози онро хоҳанд шунид ба Писари Худо: ва онҳое ки мешунаванд, зинда хоҳанд шуд» (Юҳанно 5:25).<sup>270</sup>

(Шарҳ)

» **Гандум** = Логотипҳо

» **Дина (динор)** = Логозхоро дар замин аз руи шкалаи даҳ чен мекунад.

» **Омер** = 1/10 эфа (Хуруҷ 16:36)

» **Дарманна** ё қонуни **Худованд** (ченаки хушки омер) = ба андозаи 1/10 андозаи хушки 1 эфа аст.

» **1/10 аз эфа орд** + (бе равшан) = Қурбонии гуноҳ

» **1/10 як эфа орди ҷав** = ҳадия барои ба ёд овардани шарорат.

→ Қонун дониши гуноҳ аст (ба Рум 3:20), ва гуноҳ бо ҳукм метавонад аз ҳад зиёд гуноҳкор гардад (ба Рум 7:13).

→ Рут дар саҳро як эфа ҷав чидааст = ин ба “10 омери ҷав” баробар аст.

- Маънои “**як динар**»

Матто 20:1 Барои **Малакути Осмон** монанди марди соҳибхона аст,

ки пагоҳии барвакт барои киро кардани коргарон ба тоқзори худ баромад.

Матто 20:2 Ва ҳангоме ки ӯ бо коргарон ба як динар мувофиқат кард (*dēnariōn*)<sup>G1220</sup> як рӯз, онҳоро ба тоқзори худ фиристод.

Мат 20:8 Пас, ҳангоме ки шом фаро расид, оғо (*кириос*)<sup>G2962</sup> аз тоқзор ба мудире худ гуфт: Коргаронро даъват кунед ва муздашонро аз охири то аввалинаш диҳед.

Матто 20:9 Ва ҳангоме ки коргарони кироя тақрибан соати ёздаҳум омаданд, ба ҳар кас як динар (як динар) меододанд.<sup>G1220</sup>

Матто 20:10 Аммо вақте ки аввалинҳо омаданд, гумон карданд, ки бояд бештар гиранд; ва ба ҳар кас як динар (динор) гирифтанд.<sup>G1220</sup>

Матто 20:11 Ва ҳангоме ки онро гирифтанд, аз соҳиби хона шикоят карданд,

→ **Тӯ Малакути Осмон аст** мисли соҳиби хона аст (**Худованд**), ки пагоҳии барвакт барои киро кардан баромад

**мехнаткашон** (ё бандагонаш, Матто 20:27) барои тоқзори У. **Худованд** коргаронро киро карда, бо онҳо розӣ шуданд

**ба онҳо пардохт кунед** як динар (як динар) дар як рӯз ва онҳоро ба тоқзори ӯ фиристод.<sup>271</sup> Хамин тавр, сарфи назар аз шумора

аз соате, ки дар як рӯз кор кардааст, як динар (динарион) ба музди як рӯз барои кор дар тоқзори ӯ баробар аст.

- Дар хотир доред, ки як динар логотипи рӯи заминро аз рӯи ҷадвали даҳ чен мекунад.

Қонуни **Худованд дар**

**замина** логотипҳо ва он қурбонии гуноҳ аст, агар бе равшан чен карда шавад. Се (3) ҷав барои динар аст

баробар ба 3 омери ҷав барои як динар, ки ченақҳои зеро қонун (ё онҳое, ки равшан надоранд), бинобар ин, **як динар** чен кардани «гуноҳ».».

- 1/10 эфа орди ҷав баробар аст ба ҳадия барои ба ёд овардани шарорат ва Рут як эфа ҷав дар саҳро ҷамъ овард, ки ба «10 омер ҷав баробар аст ва ба издивоҷ кардан **Масех**, ки моро аз лаънати шариат раҳо карда, барои мо лаънат шудааст (Фал 3:13).

Дар

**музди гуноҳ** марг аст (ба Рум 6:23) ва ҳама гуноҳ карданд ва аз ҷалоли Худо маҳрум шуданд (ба Рум 3:23), аммо

**гунаҳкорон** ки ба тоқзори **Худованд** даромада, кор мекард (яъне имони худро нигоҳ доштан, Луқо 5:20)

пеш аз фаро расидани шом ба хоҳири исми ӯ баҳшида мешаванд (1 Юҳанно 2:12).

<sup>270</sup>Ба «Дуои Исо ба Падари осмониаш (номи **Худованд** **Худо**) аз боби 11 нигаред.

<sup>271</sup>Видеои 28. «Самари Рӯҳ». [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/28-the-fruit-of-the-spirit/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/28-the-fruit-of-the-spirit/).

→ Таз ин рӯ, **як динар** ишора мекунад "**омурзиши гуноҳҳо**," ва онҳое, ки дар **Масех** бо «а музд мегиранд

**денарион**» ё «гуноҳҳои онҳо бахшида шуданд». **Худованд** пеш аз омадани шом. Пас, танҳо дар **Масех**, раҳмати Худо

ва осоиштагӣ метавонад барои мо ба воситаи шинохти Худо ва Исои Худованди мо афзун гардад (**2Пт 1:2**),

вале онҳое, ки ба инҳо намерасанд ваъдаҳои бузург ва пуркимат (**2Пт 1:9**) ё **логотипи Худо**, доранд

**фаромӯш карданд**, ки аз гуноҳҳои кӯҳнашон пок шудаанд (**2Пт 1:10**).

➤ **А**(хушк) ченак <sup>G5518</sup> аз гандум барои як динар (динар)

- гандум (**логотипҳо** дар замин) барои як динар чен карда мешавад (динар, даҳ миқёс).

- **Нон** (аз осмон ба замин фуруд оварда шудааст) аз гандум (логос) сохта шуда, дар он хок карда шуд орд барои чен кардани як динар (динар), ки даҳ миқёс дорад (10).

- Манна (**Хуруч 16:4**) нонест, ки **Худованд** барои банӣ-Исроил аз осмон фиристод, то исбот кунад, ки оё онҳо дар қонуни Ҷ рафтор хоҳанд кард ё не (**Хуруч 16:4**). Ин қонун аз **Худованд** дар замин аст **логотипҳо**, ки

бо омер чен карда мешавад, ки ба андозаи даҳяк (1/10) эфа ба андозаи хушк баробар аст ва гуноҳ аст

**ҳадягар бе равган чен карда шавад.**

→ Андозаи **гандум** барои як динар (**як динар**) ченаки аст **логотипи Худо**.

Аммо, зеро онҳое, ки ба марг таъмид гирифтанд **Исои Масех** ба марги Ҷ таъмид гирифтанд, ҳаёт дар қони онҳо бо рӯҳи зиндакунанда эҳё хоҳад шуд (**Jhn6:63**), ва **логотипи Худо** дар онҳо мешукуфанд ва ба тухм месабзанд (**рема**) аз **Худоё** ва дар дониши мо пурсамар гарданд **Худованд Исои Масех**.<sup>272</sup>

➤ **Сечораҳои хушк** <sup>G5518</sup> аз чав барои як динар (динар)

— **Анэфа** аз **чавки** дар киштзор ба даст оварда шудааст, ба 10 омери чав баробар аст, яъне як ҳиссаи (1/10) як эфа

**чаворди орд** ба 1 омери чав баробар аст, ки ҳадияест, ки ба гуноҳ меорад

**ёдоварӣ**. Ҳамин тариқ, 3 ченаки хушки чав дар тарозуи як динар (динар) 3 омери чав аст.

- Аҳамият диҳед, ки Рут аз саҳар то шом дар саҳро кор мекард (ё барои зиёд кардани логотипи Худо кор мекард).

(**Рт 2:7**), ава як эфа чав гундошт, ки ба «10 омер чав» баробар аст. Дар натиҷа,

**Худованд** (**Худованд**) <sup>H3068</sup> қори вайро мукофот дод ва **Худованд** (**Худовандо**) <sup>H3068</sup> **Худоё** (**Лохим**) <sup>H430</sup> аз **Исроил**

ӯро пурра мукофот дод (**Рт 2:12**) ва бо Бӯаз издивоҷ кард, ки шавҳари рӯҳонии моро нишон медиҳад, **Масех**, дар кӣ

мо бояд то анҷоми чамъоварии ҳосил монем.

→ Се (3) чав барои як динар (динар) ба 3 омери чав барои як динар (динар) баробар аст, ки тадбирҳоеро, ки дар қонун пешбинӣ шудаанд. Донистани як ҳиссаи (1/10) як эфа орди чав (1 омери чав) ба ёди зишт меорад, 3/10 омери чав аз “10 омери чав” кам мешавад, ки

Рут хоҳиш кард, ки илтифот пайдо кунад, ки фидиядиҳандаи худ Бӯазро, ки намояндагӣ мекунад, издивоҷ кунад **Масех** ки моро аз он халос кард

лаънати шарият, ки барои мо лаънат шудааст (**Фал 3:13**).

**Қонун** дониши гуноҳ аст (**ба Рум 3:20**), ва гуноҳ ба воситаи ҳукм метавонад аз ҳад зиёд гардад

<sup>272</sup>Видеои 30. «Муошират» [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/30-the-communion/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/30-the-communion/).

**гунаҳқор**(ба Рум 7:13). Онҳое, ки дар дониши мо бесамаранд **Худованд Исои Масеҳ** файз надоштан зеро ки онҳо тобеи шариатанд ва фаромӯш кардаанд, ки танҳо аз гуноҳҳои кӯҳнаи худ пок шудаанд ба хотир овардани шарорат дар натиҷа ([2Пт 1:9](#)).

➤ Равған чист<sup>G1637</sup> ва шароб<sup>G3631</sup>? (бинед, ки ранҷонед (хафа)<sup>G91</sup> на равған ва май)

(1 барра барои саҳар тақдим кардан)

→ 1 барра + [(1/10 орд = ҳадияи гӯшти) + (1/4 ҳини холис) **равған** + 1/4 **ҳинвино**] = ҳадияи нӯшоқӣ] саҳар пешниҳод кардан.

(1 барра барои бегоҳ тақдим кардан)

→ 1 барра + [(1/10 орд = ҳадияи гӯшти) + (1/4 ҳини холис) **равған** + 1/4 **ҳинвино**] = ҳадияи нӯшоқӣ] пешниҳод дар шом барои маззаи ширин аз ҷониби **оташ** ба **Худованд**.

→ Қонуни **Худованд** дар замин аст **логотипҳо** ва он қурбонии гуноҳ аст, агар бе равған чен карда шавад. **Худованд Худо** аз 12 сибти Исроил сибти Левиро интихоб кардааст, ки ба номи он хизмат кунад **Худованд дар давоми рӯз**. Ба қоҳинони левизодагон ва сибтҳои Левӣ насибе ва мерос надоранд Исроил, зеро ки онҳо бояд ҳадияро бихӯранд **Худованд аз ҷониби оташ (рема)**, ва **Худованд**'s мерос. **Худованд Худо** аз осмон фариштаи Худро пешопеши шумо фиристода, ошкор хоҳад кард, ки

Исои Масеҳ аст

Писари Худо, Подшоҳи Исроил, ва ин аст **рема** аз **Худованд**, ки онро ба шумо мавъиза мекунад башорати **Исои Масеҳ**.<sup>273</sup>

[2Қр 2:4](#) Инак, ман (Сулаймон) бино мекунам **хона** ба номи **Худованд** ман **Худоё**, ба ӯ бахшидан, ва дар пеши ӯ бухури ширин, ва барои нони доимӣ ва барои сӯхтани сӯзонда шавад саҳар ва бегоҳ, дар рӯзҳои шанбе, дар моҳи нав ва дар рӯзи тантанавӣ қурбонӣ меоварем идҳои **Худованд** мо **Худоё**. Ин амр барои Исроил то абад аст.

[2Қр 2:15](#) Бинобар ин холо **гандум**, ва **бачав**,<sup>H8184</sup> **баравған**, ва **бавино**, ки оғои ман ('ādōn)<sup>H113</sup> гуфта буд, ба навқарони худ бифиристад:

[Нех 10:33](#) Барои нон,<sup>H4635H3899</sup> ва барои ҳадияи гӯшти доимӣ, ва барои қурбонии сӯхтани доимӣ, аз шанбеҳо, аз моҳи нав, барои идҳои муқарраршуда, ва барои чизҳои муқаддас ва барои

гуноҳ

**ҳадияҳои** барои Исроил ва тамоми кори хонаи мо кафорат кунад **Худоё**.

-**гандум, чав, ва равған, шароб**

→ Дар бораи **гандум, чав** ва **равған** ва **шароб** аз ҷониби **Худованд** сухан мегуфтанд ('ādōn)<sup>H113</sup> ӯ

оғои замин ([Юҳанно 3:11](#)) ба номи **Худованд** мо **Худоё**.

**Пешниҳодҳо** ба монанди қурбонии гӯшти доимӣ, қурбонии сӯхтани доимӣ ва гуноҳ қурбоние ки барои Исроил кафорат мекунад, барои кори хонаи мост **Худоё**.

→ Танҳо вақте мебинанд, ки Писари Одам бо қудрат ва ҷалолӣ азим бар абрҳо меояд Шунавандагони Марк<sup>274</sup> Рӯҳулқудсро қабул кунед. Чунки онҳо бокираҳои беақл буданд ва набуданд

тайёр аст, онҳо нахоҳанд дошт **равған** вақте ки Писари Одам меояд, бо онҳо хоҳад буд ва ҳамин тавр хоҳад монд дар замин.

[Такрори Шариат 11:14](#) Ки ман ба ту борони замини туро медиҳам (замин)<sup>H276</sup> дар мавсими худ,

**бори аввалва борони охирин**,

то ки дар киштзори худ ҷамъ оварӣ (**гандум**),<sup>H1715</sup> ва **тувино**, ва аз они **туравған**.

[Pro 16:15](#) Дар партави чеҳраи шоҳ зиндагӣ аст; ва файзи ӯ мисли абрест **борони охирин**.

<sup>273</sup>Видеои 28. «Самари Рӯҳ». [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/28-the-fruit-of-the-spirit/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/28-the-fruit-of-the-spirit/).

<sup>274</sup>Муроҷиат кунед [Ваҳй 2:23](#).



Зек 10:1Аз шумо пурсед **Худованд борондар** замони **охири борон**;

ҳамин тавр **Худованд** абрҳои дурахшон хоҳад кард,  
ва ба ҳар як алафи саҳро борони борон диҳед.

Яъқуб 5:7Пас, эй бародарон, сабр кунед, то (то) <sup>G2193</sup>омадани **Худованд**.

Инак, деҳқон мунтазири меваи гаронбаҳои замин аст, <sup>G1093</sup>

ва то он даме ки бигирад, сабри дарозе дорад **барвақта** **борони охири**.

Яъқуб 5:8Шумо низ сабр кунед. дилҳои худро устувор кунед: барои омадани **Худованд наздик мешавад**.

- (Борони барвакт) **гандум** ва **Чав**

→ Онҳое, ки мегиранд **борони барвакт** (логотипҳо) мебошанд **гандум** ва **чав** ки мешунаванд ва нигоҳ медоранд

логотипи Худо дар ҳоле, ки дар замин, ва он гоҳ, ки дар омадан (дарав).

**Писари Одам**.

- **Логотипҳо** чизҳоест, ки **Исо** гуфт дар ҳоле ки Ё бо шумо дар замин буд (Jhn14:25).

**Гўштаз** Писари Одам Логос аст (Jhn14:25) ки ноне, ки аз он фурумадааст

осмон, Пас бокираҳои доно, ки ин нонро аз дарахти ҳаёт меҳӯранд ва хуни Ёро

менӯшанд

намемирад ва то абад зинда мемонад (Jhn6:58).<sup>275</sup>

- (Борони охири) **Равған** ва **Шароб**

→ Аммо бокираҳои беақл 1-умро аз даст медиҳанд ва дар замин мемонанд, бинобар ин онҳо (**равған**

ва ба вино) интизор шудан лозим меояд **борони охири** то дар хоки муқаддас биистад, **интизорӣ барои омадани Худованд** дар давоми мусибати бузург.

- «Бингар, ки ба ту зарар нарасонӣ **равған** ва **шароб**»

- Аз ин рӯ, "Дигар, ки озор надихӣ **равған** ва **шароб**," маънои "муқаддасонро хафа накунад ки аз хонаи рӯҳонӣ ба номи **Худованд Худоё**, то ки онҳо тамоми корхоро ба охир расонанд **хонаи Худоё** (хосили борони барвакт ва борони охири) дар замони **баборони охири**.

→ Ин муқаддасони мусибати бузург духтарони беақл ҳастанд, ки интизори онҳо хоҳанд буд **Худованд** ба онҳо додан

борони борони охири то ки хосили **гандум, чав, вараған, шароб**

дар мавсим чамъоварӣ карда, хонаи моро ба охир ме-расонанд **Худоё** то омадани **Худованд**.

— Хамаи бародарон то омадан сабр кунанд **Худованд** дар ҳоле ки деҳқон (**Падар**) сабр меваи гаронбаҳои заминро интизор аст **борони барвакт** (барои даравидани бокираи доно), ва **борони охири** (барои дарав кардани бокираҳои аблаҳ).

→ Бинобар ин, **мӯҳри 3 дар давоми миёна кушода мешавад мусибати бузург** вақте ки **чаҳон дар бесарумомонӣ аст**.

(Ваҳй 6:7–8) Кушодани мӯҳри 4-ум (аспи сабз: Марг ва чаҳаннам)

Ваҳй 6:7 Ва ҳангоме ки ӯ мӯҳри чорумро кушод, ман овози ҳайвони чорумро шунидам

(зиндагӣ махлук) <sup>G2226</sup>гӯед: «Биё ва бубин».

Ваҳй 6:8 Ва ман нигоҳ кардам, ва инак, саманд (сабз) <sup>G5515</sup>асп:

ва номи вай, ки бар ӯ нишаста буд, буд марг, <sup>G2288</sup>ва чаҳаннам <sup>G86</sup>бо ӯ пайравӣ карданд.

Ва қудрат (мақом) <sup>G1849</sup>ба онҳо бар чоряки замин (замин) дода шуд, <sup>G1093</sup>

куштан бо <sup>G1722</sup>шамшер, <sup>G4501</sup>ва бо <sup>G1722</sup>гуруснагӣ (қаҳтӣ), <sup>G3042</sup>ва бо <sup>G1722</sup>марг, <sup>G2288</sup>

ва бо (аз қониби) <sup>G5259</sup>хайвонҳо <sup>G2342</sup>замин (замин). <sup>G1093</sup>

<sup>275</sup>Видео 13. «Калима (логос ва rhēma). [www.therhemaofthelord.com/logos-rhema/13-the-gift-of-the-holy-spirit/](http://www.therhemaofthelord.com/logos-rhema/13-the-gift-of-the-holy-spirit/).



- ☞ [Ваҳй 6:7](#) Вақте ки ӯ кушод **ба чорум (4-ум) мӯҳр**, Ман овози махлуқи чорум (4-ум)-ро шунидам, ки мегуфт: "Биёед ва бубинед."
- ☞ [Ваҳй 6:8](#) Ва ман нигоҳ кардам, ва инак, **аспи сабз**. Ва номи касе ки бар он нишаста буд **Марг**, ва **чаҳаннам** бо ӯ пайравӣ карданд. Ва аз чор як ҳиссаи қудрат ба онҳо дода шуд. [1/4](#)) аз **замин**, куштан бо шамшер, бо гуруснагӣ, бо марг ва бо ҳайвоноти замин.

➤ **Кӣ нишастааст аспи сабз?**

- **шайтон** ки қудрати марг дорад ([Ибр 2:14](#)).  
→ Ба иблис қудрат дода мешавад, ки 1/4 заминро бо шамшер, гуруснагӣ, марг ва савганд ба ҳайвоноти замин ва чаҳаннам аз паи онҳо хоҳад буд.

➤ **Марг ва чаҳаннам**

- **Аввалин меваҳои Фиръавн**

[Хуруҷ 12:29](#) Ва чунин воқеъ шуд, ки дар нисфи шаб Худованд ҳамаи нахустзодагонро зад **замин (замин)** <sup>H776</sup> аз Миср, аз нахустзодаи Фиръавн, ки бар тахти ӯ нишаста буд, то нахустзодаи асир, ки дар зиндон (чоҳ) буд; <sup>H953</sup> ва тамоми нахустзодаи чорво.

→ Аввалин меваҳои фиръавн аз замини Миср, ки хонаи ғулумӣ аст ([Хуруҷ 20:2](#)).

→ Агар аз чиҳати рӯҳонӣ сухан гӯем, мисриён барои насл ҳамчун фарзандони ваъда ҳисоб карда намешаванд.

Онҳоро «фарзандони ҷисм» меноманд, на фарзандони Худо.

- Азбаски мисриён танҳо мардони ҷисманд, на аз рӯи рӯҳ, онҳо ба он нигоҳ намекунанд Қуддуси Исроил ва Худовандро наҷӯед.

[Заб 16:10](#) Зеро ки ту ҷони маро дар дӯзах намегузорӣ; <sup>H7585</sup>  
ва ту ба муқаддасоти худ азоб нахоҳӣ дод (**муқаддасон**) <sup>H2623</sup> барои дидани фасод.

[Ишай 14:15](#) Аммо шумо (Люцифер, [Ишай 14:12](#)) ба дӯзах андохта мешаванд, <sup>H7585</sup>  
ба тарафҳо (сарҳад) <sup>H3411</sup> аз чоҳ. <sup>H953</sup>

→ Чоҳ <sup>H953</sup> Дар он ҷо онҳое ки аз нахустзодаи фиръавн то нахустзодаи асирон зиндонӣ мешаванд

([Хуруҷ 12:29](#)).

→ Чаҳаннам (шеол) <sup>H7585</sup> поёнтарин қисми чоҳ аст, ки дар он ҷо рӯҳҳои нопок ҳастанд ([Заб 16:10](#), [Ишай 14:12-15](#)).

- **Муъминони Худо**: Аз марг то **хаёт**, ва **бахаёт абадӣ**

[Юҳанно 5:24](#) Ба ростӣ, ба ростӣ ба шумо мегӯям: ҳар кӣ каломи Маро мешунавад (**логотипҳо**), <sup>G3056</sup>  
ва ба Фиристандаи Ман имон оварад, то абад дорад (**абадӣ**) <sup>G166</sup> **хаёт**,  
ва маҳкум нахоҳад шуд (**ҳукм**) <sup>G2920</sup>  
вале аз марг гузашт <sup>G2288</sup> **бахаёт**.

→ Касоне, ки ӯро мешунавад **логотипҳо** ва бовар кунед **Худоё** ки Писари Худо фиристонд, ба он дохил нахоҳад шуд

**ҳукм** чунон ки мо аз марг ба гузашта ме-равем **хаёт**, ва ҳамин тавр хоҳад дошт **хаёти ҷовидонӣ**. Мо

ҳеч гоҳ маргро намечашад ([Юҳанно 8:52](#)) зеро ки мо таъмид мегирем **Исои Масех** ва ҳамин тавр таъмид гирифт

ба марги ӯ ([ба Рӯм 6:3](#)), аз ин рӯ, мо бо ӯ ба воситаи таъмид ба марг дафн карда мешавем. Ҳамон тавре

**Масех** бо ҷалоли аз мурдагон эҳё шуд **Падар**, Пас мо низ метавонем дар навқорӣ рафтор кунем

**аз хаёт** ([ба Рӯм 6:4](#)).

→ Зеро, агар мо дар мисоли мамоти ӯ кошта шуда бошем, дар марг низ хоҳем буд

монанди аз ӯ эҳё. **Хе ки мурда аз гуноҳ озод мешавад**, Пас, агар мо бо Масеҳ мурда бошем, мо бовар кунед, ки мо низ бо ӯ зиндагӣ хоҳем кард: Донистани он **Масеҳ** аз мурдагон эҳё мешаванд дигар намемирад; марг дигар надорад ҳукмронӣ бар ӯ ([Рӯм 6:5–9](#)).

- **Эҳё ба ҳаёт** бар зидди эҳёи доварӣ

**Инчили калисооф Худо** даромад **логотипҳо**, **даркувва**, ва дар **Рӯҳулқудс**, ки **рема**.

Соате мерасад, ки некӯкорон хоҳанд омад **эҳёи ҳаёт** (ва бишнавед **рема**), балки онҳое ки бадӣ кардаанд, то эҳёи доварӣ <sup>G2920</sup> ([Юҳанно 5:29](#)).<sup>276</sup>

Тавассути эҳёи **Масеҳ**, ҷони шумо дар он намемонад **чаҳаннам**,<sup>G86</sup> на ҷисми шумо фасодро нахоҳад дид ([Аъмол 2:31](#)).<sup>277</sup> Яъне, аспи сабз бар зидди он намеояд **аз они Масеҳ** аввалин меваҳочун самараи аввалин **Масеҳ** пеш аз он ки онҳо осеб дида наметавонанд **мӯҳр баста** дар пешониашон ([ниг Ваҳй 7:3](#)).

→ **Масеҳ** барои ӯ хоҳад омад **аввалин меваҳо** барои наҷоти онҳо **ҷонҳо** ва **Рӯҳ**, балки аввалин меваҳои Фиръавн рӯ ба рӯ мешаванд «Марг ва дӯзах» ([Ваҳй 6:8](#)).<sup>278</sup>

➤ **Бар аспи сабз кист?**

- **Номи фаришта, марг** (ки бар чаҳор як ҳиссаи қудрат дода шуда буд) **1/4** аз **замин**, [Ваҳй 6:8](#)).

[1Шб 10:18](#) Ва ба кӯдакон (писарон) гуфт: <sup>H1121</sup> аз **Исроил**, Чунин мегӯяд Худованд (**Худовандо**)<sup>H3068</sup> **Худоё** (**Илоҳим**)<sup>H430</sup> аз **Исроил**, Ман **Исроилро** аз **Миср** берун овардам, ва шуморо аз дасти онҳо раҳо кардам

**Мисриён** ва аз дасти ҳамаи салтанатҳо ва аз дасти онҳое ки ба шумо ситам мекарданд;

→ Ҳамон тавре ки Худованд (**Худовандо**)<sup>H3068</sup> **Худоё** (**Илоҳим**)<sup>H430</sup> **Исроилро** аз **Миср** берун овард, ва банӣ-**Исроилро** аз дасти мисриён, аз тамоми салтанатҳо ва ситамкорон раҳо кард, **Худованд** (**Худовандо**) ки ягона шумост **Худоё** (**Лохим**), ё **ба Худованд Исои Масеҳ** осмон чун мо қабул мекунад **Худоё** то замони барқароршавии ҳама чиз ва то даме ки ҳамаи душманонаш зери пой ӯ андохта шаванд ([1Қр 15:25](#)).

[Такрори Шарият 30:19](#) Ман осмон ва заминро даъват мекунам<sup>H276</sup> то ин рӯзро бар зидди шумо сабт кунам, ки ман дар пеши шумо гузоштаам

**хаёт**<sup>H2416</sup> ва марг,<sup>H4194</sup> **баракат** ва лаънат: бинобар ин интиҳоб кунед **хаёт**,<sup>H2416</sup> ки ҳам ту ва ҳам насли ту<sup>H2233</sup> зиндагӣ карда метавонанд.

[Такрори Шарият 30:20](#) То ки ту дӯст дорӣ **Худованд** ту **Худоё** ва ба овози ӯ итоат кунӣ, ва ба вай часпида бошӣ, зеро ки ӯ аз они туст **хаёт**, ва дарозии рӯзҳои ту: то дар замин (замин) сокин шавӣ<sup>H127</sup>

ки **Худованд** ба падарони худ, ба **Иброҳим**, **Исҳоқ** ва **Яъқуб** қасам хӯр, ки ба онҳо ато кунад.

[Такрори Шарият 32:39](#) Бингар, ки ман (**Худованд**, **Худовандо**, [Такрори Шарият 32:36](#)), ҳатто ман, оё ӯ, ва худое нест (**Лохим**)<sup>H430</sup> ҳамроҳӣ ман:

Ман мекушам (мардумро ба қатл мерасонам),<sup>H4191</sup> ва зинда мекунам; Ман захмдорам ва шифо медиҳам:

**на** **Оё** касе, ки метавонад чигар аз дастам.

→ **Худованд Худо** ([Дев 30:20](#)) ин ҳаёти шумост, ки шумо бояд ба он пайваст шавед. Дар НТ, **Масеҳ** мост

<sup>276</sup>Видеои 35. «Шогирдон бо қудрат ва қудрат».

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/35-apostles-disciples-with-power-authority/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/35-apostles-disciples-with-power-authority/).

<sup>277</sup>Дар ҳамон чо.

<sup>278</sup>Диаграммаро аз видеои 9 тамошо кунед. «1. Фисҳ». [www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/9-pasover-from-](http://www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/9-pasover-from-ot-to-nt/)

хаёт(Кол 3:4) кист Худованд(кирос)<sup>G2962</sup> аз осмон, ки ягона мост оfo(despotēs)  
Худое<sup>G2316</sup> ки мост Худованд Исои Масех (Яхудо 1:4). Тбинобар ин, интихоб  
кунед хаёт (Масех) аз ҷониби  
ба овози У итоат карда, ба У часпида.

➤ Шамшер<sup>G4501</sup>

- Шамшер (rhomphaia)<sup>G4501</sup> ба чони худӣ ту мебарояд ва он фикру зикри дилҳои бисъеро ошкор мекунад.
- Худованд Исои Масех дар дахонаш шамшери тези дудаме дорад, ки шамшери оташин аст (рема).  
→ Аспи сабзе, ки шамшери оташин дорад, ба назди қасоне, ки дар замин аст, меояд, то дилҳои онҳоро ошкоро кунанд  
рема.

➤ Гуруснағӣ<sup>G3042</sup>

Ҳастӣ 41:46 Ва Юсуф сӣ сола буд, ки дар назди фиръавн подшоҳи Миср меистод.  
Ва Юсуф аз пеши фиръавн берун шуда, дар ҳама ҷо рафт  
замин (замин)<sup>H776</sup> аз Миср.

→ Аз ҷиҳати рӯҳонӣ, Садӯм ва Миср дар он ҷое ҳастанд, ки Худованди мо (кириос) маслӯб карда шуд (Ваҳй 11:8).<sup>279</sup>

• 7 соли фаровонӣ<sup>H7647</sup>

Ҳастӣ 41:47 Ва дар ҳафт соли фаровон замин<sup>H776</sup> ба миён овард<sup>H6213</sup> бо қафи даст.

Ҳастӣ 41:48 Ва ӯ тамоми ғизоро ҷамъ кард (гӯшт)<sup>H400</sup> аз ҳафт сол,  
ки дар замини Миср буданд,  
ва хӯрок (гӯшт) гузошт<sup>H400</sup> дар шаҳрҳо.<sup>H5892</sup> хӯрок (гӯшт)<sup>H400</sup> аз майдон,  
ки гирду атрофи ҳар шаҳр буд, Ҷуро дар ҳама ҷо гузошт.

Ҳастӣ 41:49 Ва Юсуф ҷуворимаққа (гандум) ҷамъ овард.<sup>H1250</sup> мисли реғи баҳр, хеле,  
то он даме, ки ӯ рақамгузори тарк кард; зеро он бешумор буд.

Ҳастӣ 41:50 Ва пеш аз фаро расидани солҳои қаҳтӣ барои Юсуф ду писар таваллуд ёфт,  
ки Асенат духтари қоҳини Фӯтифараи Он ба ӯ зод.

Ҳастӣ 41:51 Ва Юсуф нахустзодаро Менаше номид:

Барои Худо,<sup>H430</sup> — гуфт ӯ, — тамоми захираи худ ва тамоми хонаи падарамро фаромуш кард.

Ҳастӣ 41:52 Ва номи дуҷумро Эфроим хонд:

Барои Худо,<sup>H430</sup> маро дар замин (замин) боровар кард<sup>H776</sup> аз азоби ман.<sup>H6040</sup>

Ҳастӣ 41:53 Ва ҳафт соли фаровонӣ,<sup>H7647</sup> ки дар замин (замин) буд<sup>H776</sup> аз Миср,  
хотима дода шуданд.

→ Вақте ки замин дар тӯли 7 соли фаровон фаровон шуд, Юсуф тамоми гӯшти 7 сол дар замини Миср ва гӯшти саҳро дар шаҳрҳо гузошта шуд.

-Шаҳрҳо<sup>H5892</sup> ба писарони подшоҳӣ муроҷиат кунедки логотипхоро мегиранд (барои дохил шудан ба салтанати осмон) ва нури ӯ (барои дохил шудан ба Малакути Худо).<sup>280</sup>

-Тӯ гӯшт<sup>H400</sup> муроҷиат кунедба «Ҷисми Писари Одам», кист логотипи Худо.

-Вгармӣ<sup>H1250</sup> ишора мекунад логотипҳо ки бояд ба замин афтад ва бимирад ва зинда шавад, то ба

вучуд ояд

<sup>279</sup>Видеои 46. «Эҳёи ҳаёт». [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/46-the-resurrection-of-life/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/46-the-resurrection-of-life/).

<sup>280</sup>Видеои 35. «Шогирдон бо қудрат ва қудрат».

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/35-apostles-disciples-with-power-authority/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/35-apostles-disciples-with-power-authority/).

меваи зиёд логотипҳо.<sup>281</sup>

Худоё зиёд шуд логотипи Худо дар замини Миср кошта шуд (замин ҷисми инсон аст) ва афзоиш ёфт самараи адолат.<sup>282</sup> Худоё Юсуфро дар ҷамъоварию логос дар замин дар вақти мусибаташ хеле пурсамар кард, пас ҳафт соли фаровонӣ дар замини Миср ба охир расид.

• 7 соли гуруснагӣ<sup>H7458</sup>

Ҳастӣ 41:54 Ва ҳафт соли камбизоатӣ (гуруснагӣ)<sup>H7458</sup> ба омадан сар кард, чунон ки Юсуф гуфта буд:

ва камобӣ (гуруснагӣ)<sup>H7458</sup> дар ҳама сарзаминҳо (замин) буд<sup>H776</sup>;  
балки дар тамоми заминҳо (замин)<sup>H776</sup> аз Миср нон буд.<sup>H3899</sup>

Ҳастӣ 41:55 Ва ҳангоме ки тамоми заминҳо (замин)<sup>H776</sup> аз Миср гурусна буд, <sup>H7456</sup> мардум гирия карданд Фиръавн барои нон; ва фиръавн ба ҳамаи мисриён гуфт:

Ба назди Юсуф биравед; ки вай ба ту чӣ гуфт, кунад.

Ҳастӣ 41:56 Ва гуруснагӣ<sup>H7458</sup> дар тамоми рӯи замин буд:

Ва Юсуф тамоми анборҳоро кушода, ба мисриён фуруҳт;  
ва гуруснагӣ<sup>H7458</sup> захми муми дар замин (замин)<sup>H776</sup> аз Миср.

Ҳастӣ 41:57 Ва ҳамаи кишварҳо (замин)<sup>H776</sup> назди Юсуф барои харидани ҷуворимаққа ба Миср омад; зеро ки гуруснагӣ<sup>H7458</sup> дар тамоми мамлакатҳо (замин) чунон дарднок буд.<sup>H776</sup>

→ Ҳарчанд ҳафт соли қаҳтӣ дар рӯи замин омад, Миср «нон аз қаҳтӣ пухта буд гандум ки Юсуф дар давоми 7 соли фаровонӣ дар замини Миср ҷамъоварӣ карда буд. Азбаски қаҳтӣ дар тамоми рӯи замин буд, одамон Фиръавнро талаб мекарданд нон, вале ӯ гуфт: Ба назди Юсуф биравед; ки вай ба ту чӣ гуфт, кунад.»

→ Адар тӯйи арӯси дар Қонои Ҷалил, — гуфт модари Исо Исо, "Онҳо шароб надоранд" (Jhn2:3) ва Исо ҷавоб дод: «Соати Ман ҳанӯз нарасидааст» (Jhn2:4). Баъд вай ба ӯ гуфт хизматгорон, "Ҳар он чи ба шумо гӯяд, ба ҷо оваред" (Jhn2:5), ки бо Ҷавоби Фиръавн ба ҳамаи мисриён.

→ Дар давоми 7 соли гуруснагӣ мардум аз тамоми ҷаҳон барои харидани гандум ба Миср меомаданд  
нон аз Юсуф.  
- Ба ибораи дигар, онҳое, ки зери қонун ҳастанд (аз ҷониби Миср идора карда мешаванд) ба подшоҳи заминӣ меоянд  
ки барои ҳаёти чонашон озӯка бихаранд.

→ Дар давоми 7 соли фаровонхосилӣ одамон ба Исо ки хар кадар нон ҷамъ кунанд (логотипҳо)<sup>^</sup> хар кадар имконият медиҳад, ки самараи рема дар ҳоле ки рӯз аст (Юҳанно 9:4).

Ин нон нишон медиҳад Исо ки аз осмон фуруд омад ва обе, ки гардиш кард ба шароб дар Ҷалил ҳаёти он нон аст, ки Уст Масеҳ (Юҳанно 6:48, Кол 3:4).<sup>283</sup>

Воиз 3:1–2 Ҳар чизе дар зери осмон вақт ва вақт дорад.

Замоне барои таваллуд ва вақти мурдан; вақти кишукор,  
ва вақти қанда гирифтани он чи шинонда шудааст.

➤ Даррандагон<sup>H929</sup> аз замин

<sup>281</sup>Видеои 29. «Соат расидааст».

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/29-the-lords-pasover-the-disciples-vs-the-apostles-the-hours-is-come/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/29-the-lords-pasover-the-disciples-vs-the-apostles-the-hours-is-come/).

<sup>282</sup>Худо ба насли Масеҳ хизмат мекунад (ё рема)<sup>G4690</sup> ба Писари Одам барои коштани фарзандон<sup>G5043</sup> ваъда дар салтанати осмон. Худо инчунин барои гӯшти шумо, ки гӯшти Писари Одам аст, нони серғизо медиҳад (логос) (Jhn6:55).

<sup>283</sup>Видеои 9. «1. Фисҳ» [www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/9-pasover-from-ot-to-nt/](http://www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/9-pasover-from-ot-to-nt/).

- Даррандагон<sup>H929</sup> Дар Аҳди Қадим онҳое ҳастанд, ки дар рӯи замин ҳастанд, ки ҳанӯз одил карда намешаванд, бинобар ин онҳо дар замин хоҳанд монд, агар аз меваи дарахт, дарахти анҷир ва токи қувватбахши онҳо нахӯранд.<sup>284</sup>

- Инчунин, ҳайвонҳо касоне ҳастанд, ки дар алаф намехӯранд ([Psa23:2](#)) чарогохҳо.<sup>H4999</sup>  
Зеро **Худованд** чупони онҳо нест, номҳои онҳо навишта намешаванд **китоби ҳаёт**, хамин тавр онҳо бояд аз он оби маънавий дода шавад **Худованд**.<sup>285</sup>

- Ин ҳайвонҳо<sup>H929</sup> (онҳое, ки ҳанӯз одил мешаванд) ҳайвони ваҳшӣ нестанд<sup>G2342</sup> аз баҳр ва дар Аҳди Қадид асос ёфтааст ([Ваҳй 13](#)) ки номашон дар дафтари ҳаёт навишта нашудааст бунёди ҷаҳон ([Ваҳй 17:8](#)).

Аммо агар ҳайвоноти ваҳшӣ, ки ҳанӯз одил мешаванд, оби рӯҳонро нахӯранд, оби рӯҳонро хоҳанд нӯшид  
руҳи **зиддимасех** ([1 Юҳанно 4:3](#)) ва ҳайвони ваҳширо ҳамчун сокинони замин паратиш кунед, танҳо ба назди он биед  
**эҳёи ҳукм** ([Юҳанно 5:29](#)).

→ Дар ифтитоҳи мӯҳри 4, марг ва дӯзах 1/4 сокинони заминро пайравӣ мекунанд **ки сохта нашудаанд одил** ва номи онҳо навишта нашудааст **китоби ҳаёт**. Зеро ки онҳо бадӣ кардаанд, онҳо хоҳанд омад **эҳёшавӣ ба доварӣ** ([Юҳанно 5:29](#)).

→ Онҳое, ки **одил гардонданд** дар давоми "**соати васвасаҳо**" аз саҷда ба сурати он ҳайвони ваҳшӣ даст мекашад ва кушта шаванд.<sup>286</sup> Гарчанде ки онҳо кушта мешаванд, онҳо бо ҳуни шайтон ғолиб хоҳанд шуд **Барра**, будан  
шоҳиди логос аст, то ки онҳо ҳаёти худро то дами марг дӯст нахоҳанд дошт ([Ваҳй 12:11](#)).  
Зеро доранд **хуб кард**, онҳо меояд **эҳёи ҳаёт** ([Юҳанно 5:29](#)).

<sup>284</sup>Ба "[Расми 6-d]" ё Видеои 27 муроҷиат кунед. "(Ҷисми, ҷон ва рӯҳ) Забур 23."

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/27-the-field-of-blood-a-possession-you-are-bought-with-a-price-an-honour/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/27-the-field-of-blood-a-possession-you-are-bought-with-a-price-an-honour/).

<sup>285</sup>Видео 24. «Ту Ерусалими муқаддас ҳастӣ (3/3).»

[www.therhemaofthelord.com/new-jerusalem/24-the-house-of-god-you-are-the-holy-jerusalem/](http://www.therhemaofthelord.com/new-jerusalem/24-the-house-of-god-you-are-the-holy-jerusalem/).

<sup>286</sup>Муроҷиат кунед [Ваҳй 13:15](#).





(Ваҳй 6:9–11) Кушодани мӯҳри 5 (Чонҳои кушташуда)

**Ваҳй 6:9** Ва хангоме ки ӯ мӯҳри панҷумро кушод, ман дар зери қурбонгоҳи ҷонҳоро дидам<sup>G5590</sup> аз онҳо ки барои калимаи кушта шуданд (логотип)<sup>G3056</sup> аз Худо, ва барои шаҳодат (шоҳид)<sup>G3141</sup> ки онҳо доштанд:

☞ **Ваҳй 6:9** Ва хангоме ки ӯ мӯҳри панҷумро (5-ум) кушод, ман дар зери қурбонгоҳи ҷонҳои онҳоро дидам ки аз сабаби он кушта шудаанд **логотипи Худо** ва аз сабаби **шоҳид** ки онҳо доштанд.

- Рӯҳҳои кушташуда аз **ба шоҳидон аз логотипи Худо**<sup>288</sup> дар зери қурбонгоҳ буданд.  
→ Онҳое, ки маргро рад мекунанд ё ба номи таъмид гирифтанд рад мекунанд **Исои Масеҳ** дӯст медоранд  
ҷони онҳо, ва онҳо ҷони худро аз даст хоҳанд дод, зеро онҳо надоранд **хаёт** ва ин тавр шуда наметавонанд **эхё шуд**.<sup>289</sup>

Вақте ки Худованд (despotēs) хунро доварӣ мекунад ва интиқом мегирад

**Ваҳй 6:10** Ва бо овози баланд фаръёд зада гуфтанд: «То ба кай, эй Худованд (despotēs)<sup>G1203</sup> муқаддас ва ҳақиқӣ, Оё доварӣ намекуни ва хуни моро аз сокинони замин (замин) намегири<sup>G1093</sup>?»

☞ **Ваҳй 6:10** Ва бо овози баланд фаръёд зада гуфтанд: «То ба кай, эй **Худовандо (деспотҳо)**<sup>G1203</sup> муқаддас ва ҳақиқӣ,

то даме ки Ту доварӣ намоӣ ва хуни моро аз сокинони рӯи замин интиқом нагири?»

→ Рӯҳҳои кушташуда **ба шоҳидона аз логотипи Худо** ки дар зери қурбонгоҳи ҳастанд, доранд **рема аз Худовандо** ва фаръёд мезананд **Худованд (despotēs)**,<sup>G1203</sup> мепурсанд, ки кай ӯ доварӣ мекунад ва хуни онҳоро хоҳад гирифт аз сокинони замин.<sup>290</sup>

- **Дар Худовандо (деспотҳо)**<sup>G1203</sup> туро бо хуни гаранбаҳо харида (фидя кард). **Масеҳ**: **Исо**, барра<sup>G286</sup> беайб ва бе доғ шуд, **Масеҳ** Фисҳи мо.

**Ваҳй 6:11** Ва сафед<sup>G3022</sup> **чомаҳо**<sup>G4749</sup> ба ҳар яки онҳо дода шуданд; ва ба онҳо гуфта шуд: ки онҳо дам гиранд<sup>G373</sup> ҳанӯз барои як мавсими каме, то рафиқонашон<sup>G4889</sup> инчунин ва бародарони онҳо,<sup>G80</sup> ки бояд тавре кушта шаванд, бояд иҷро шаванд.

<sup>288</sup>Видеои 2. «Аз Ҳастӣ 1:1 то Ҳастӣ 2:4». [www.therhemaofthelord.com/course1/2-garden-of-eden-2/](http://www.therhemaofthelord.com/course1/2-garden-of-eden-2/).

- Тухм<sup>G4703</sup> бо ишора ба **логотипи Худо** исми мардона аст, ки аз феъли «корам, кош»,<sup>G4687</sup> ва ин логотип<sup>G3056</sup> чисм ба вучуд омада, дар мо сокин шуд (**John 1:14**).

— Павлус ва Барнаббо сухан ронданд. **логотипи Худо** ба яҳудиён, вале онҳо онро тарк карда, худашон доварӣ карданд

сазовори ҳаёти ҷовидонӣ (**Аъмол 13:45-6**). Пас, онҳо ба ғайрияҳудиён муроҷиат карданд.

- **Эфсӯсиён 5:31** *Ба ин сабаб одам<sup>G444</sup> падар ва модари худро тарк кунад ва хоҳад монд ба занаш пайваст*,<sup>G1135</sup> ва ҳар ду як тан хоҳанд буд.

<sup>289</sup>Видеои 16, "Гарияҳо, тамоми халқҳо (Ҳавории Павлус ва Петрус) 3/10."

[www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/](http://www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/).

Павлус башорати номахтуниро барои халқҳои ғайрияҳудӣ супорида буд, бинобар ин ӯ таҳқуриро гузошт, ки **Исои Масеҳ аст**, ва тухми кошанд (**логотипи Худо**) дар **Исои Масеҳ**, ки Аполлос (яҳуди масеҳии донишманд) об дод, то ки **Худо** онро афзоиш медед. Ба Павлус супориш дода шуд, ки ба Ерусалим ва дар тамоми соҳилҳои Яҳудо кӯмак кунад, ва сипас ба ғайрияҳудиён тавба кунанд ва ба **Худо** ва корҳое, ки ба тавба мувофиқат мекунанд (**Аъмол 26:20**).

Пас аз он ки башорати номахтунон дар байни халқҳо аз халқи юнонӣ кошта шуд, онҳое, ки аз гуноҳҳои худ тавба мекунанд, логотипи Худоро дар замини худ хоҳанд гирифт. Петрус, ки ба ӯ башорати хатна супурда шудааст, он гоҳ ба логос дар мурдан тавассути таъмид ба исми **Исои Масеҳ** барои омурзиши гуноҳояшон.

Бо имон ба эҳё, онҳо атои онро мегиранд **Рӯҳулқудс** ки меваи зиёд медиҳад, зеро логотипи даруни онҳо ба рема табдил меёбад (**Амал 2:38**).

<sup>290</sup>Барои тафсилот дар бораи сокинони замин, нигаред ба "**(Ваҳй 20:11) тахти бузурги сафед**».



- ☞ **Ваҳй 6:11** Ва **қуртаи сафед** ба ҳар кадоми онҳо дода шуд; ва ба онҳо гуфта шуд ки мавсими андаке дам гиранд, то ки ҳар ду шумораи онҳо **ҳамкорон** ва онҳо **бародарон**, ки мисли пештара қушта мешуданд, иҷро мешуданд.
- **Вҷомаҳои зарбдор**: Рӯҳи онҳое, ки дар тан чомаҳои сафед пушидаанд, онҳое мебошанд, ки аз он мебароянд

«Аъло **Мушкилот**,» чомаҳошонро шуста, дар хуни онҳо сафед кардаанд **Барра**,<sup>G721</sup> ва дар назди тахти **Худоё** (**Ваҳй 7:13-15**).

- **Рафикон** — вазирони содики **Масеҳ** дар **Худованд** (кирос)<sup>G2962</sup> мисли Эпафрас (**Кол 1:7, Қўл 4:7-12, Фм 1:23**).

- **Бародарон** - Онҳое, ки гирифтаанд **рӯҳияи пешгӯӣ** ва **шаҳодат диҳед Исо**.<sup>291</sup>
  - Шаҳодатномаи **Масеҳ** дар онҳо тавассути атои шифо, кўмак, ҳукуматҳо ва тасдиқ мекунад Забонҳо то охир гуногунанд, то дар рӯзи қиёмат беайб бошанд **Худованд (кирио) Исои Масеҳ**.
  - Бародарон бояд то омадан сабр кунанд **Худованд** ҳамчун деҳқон (**Падар**), сабри дароз дошта, меваи гаронбаҳои заминро интизор аст **борони барвакт** ва **борони охирин**.

- **Дар Ваҳй 6:9-11**, мўҳри панҷум (5-ум). меояд **пешаломати дуюми охири дунё**. - Мўҳри 5 пеш аз пайдо шудани аломати дуюми охири дунё меояд,<sup>292</sup> ва Луқо шунавандагон хоҳанд дид, ки халқҳои ғайрияҳудии Малакути шарир бояд ба шогирдон даст гузоранд, онҳоро таъқиб кунед, ба кўништҳо ва зиндонҳо супоред ва ба назди подшоҳон ва подшоҳон расонед ҳокимон ба хотири исми Ё.

-Сипас, шунавандагони Матто хоҳанд дид, ки шогирдон ба таслим **мусибат** ва қушта шаванд ба хотири исми Ё ва аз ҳамаи халқҳои ғайрияҳудӣ нафрат хоҳанд дошт. МТамошобинони киштӣ бояд гўш кунанд, ки онҳо бояд супурда шавадтэй шўроҳоро дар кўништҳо зада, ба назди ҳокимон меоварданд ва подшоҳон ба хотири Ё бар зидди онҳо шаҳодат медиҳанд, ки онҳо ҳамчун башорати **салтанат** пеш аз ҳама мавъиза кардан **лозим аст** ба ҳамаи халқҳои ғайрияҳудӣ пеш аз фаро расидани интиҳо.

➔ Аз ин рӯ, ҳама ҷонҳои дар қушодашавии дида **мўҳри 5-ум** дар **Ваҳй 6:9**, гирифтаанд **Инчили рема аз Худованд** ки ба онҳо мавъиза карда шуд (**1Пт 1:25**).

. Шаҳид шудани шоҳиди Исо то 2-юм ба вачд омадан идома хоҳад ёфт (**Матто 11:12**) ки дар наздикии он **охири мусибати бузург**.

(**Ваҳй 6:12-17**) Қушодани мўҳри 6-ум (Рӯзи бузурги ғзаби Барра фаро расид)

**Ваҳй 6:12** Ва дидам, ки ё мўҳри шашумро қушод, ва инак, заминчунбии азиме рӯй дод; ва офтоб мисли палоси мўй сиёҳ шуд, ва моҳ мисли хун шуд;  
**Ваҳй 6:13** Ва ситораҳои осмон ба замин (замин) афтоданд,<sup>G1093</sup> ҳатто чун дарахти анҷир<sup>G4808</sup> анҷири бармаҳалашро мепартояд,<sup>G3653</sup> ҳангоме ки аз як тавоно (бузург) ба ларза афтад<sup>G3173</sup> шамол.  
**Ваҳй 6:14** Ва осмон чун туморе рафт (китобе)<sup>G975</sup> вақте ки он якҷоя мешавад;

<sup>291</sup>Видеои 45. «6. Кафорат». [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/45-the-feasts-of-the-lord-6-atonement/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/45-the-feasts-of-the-lord-6-atonement/), video 43.

"(Бо роҳбарии рўҳ) Писарони Худо." [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/43-spirit-led-the-sons-of-god/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/43-spirit-led-the-sons-of-god/), & видео 13. «Калима (логос ва рема)», [www.therhemaofthelord.com/logos-rhema/13-the-gift-of-the-holy-spirit/](http://www.therhemaofthelord.com/logos-rhema/13-the-gift-of-the-holy-spirit/).

<sup>292</sup>Ба «Мусибат» (мўҳри 5-ум барои шогирдон пеш аз аломати дуюм меояд) нигаред. **Ваҳй 2:19**.

ва ҳар кӯҳ ва ҷазира аз ҷои худ кӯчонида шуданд.

**Ваҳй 6:15** Ва подшоҳони замин (замин),<sup>G1093</sup> ва бузургон ва сарватмандон, ва мириҳазорон, ва мардони тавоно, ва ҳар ғулом (ғулом),<sup>G1401</sup> ва ҳар як озод, худро дар огилҳо пинҳон карданд<sup>G4693</sup> ва дар сангҳо<sup>G4073</sup> аз кӯҳҳо;

**Ваҳй 6:16** Ва ба кӯҳҳову сангҳо гуфт:

Бар мо биафтед ва моро аз рӯи Нишинандаи тахт пинҳон кунед, ва аз ғазаб<sup>G3709</sup> Барра (арнион):<sup>G721</sup>

**Ваҳй 6:17** Зеро ки рӯзи бузурги ғазоби Ҷ фаро расидааст; ва кӣ истода метавонад?

☞ **Ваҳй 6:12** Ва ман нигоҳ кардам, вақте ки Ҷ кушод **ба шашум (6-ум) мӯҳр** ва инак, вучуд дошт **заминларзаи азим**;

ва офтоб мисли палоси мӯй сиёҳ шуд, ва моҳ мисли хун шуд.

☞ **Ваҳй 6:13** Ва ситораҳои осмон ба замин афтоданд, чунон ки дарахти анҷир анҷири бармаҳали худро мепартояд

вақте ки онро шамоли саҳт меларзонад.

☞ **Ваҳй 6:14** Ва осмон чун китобе рафт, чун печонида шуд,

ва тамоми кӯҳҳо ва ҷазираҳо аз ҷои худ кӯчонида шуданд.

☞ **Ваҳй 6:15** Ва подшоҳони замин, бузургон, сарватмандон, сардорон ва мардони тавоно, ва ҳар як ғулом ва озод, дар оғир ва дар санглох пинҳон шуданд кӯҳҳо,

☞ **Ваҳй 6:16** Ва ба кӯҳҳову сангҳо гуфт:

«Ба болои мо биафтед ва моро аз рӯи он ки бар тахт нишастааст, пинҳон деҳ. **Худоё**» ва аз **ғазаб<sup>G3709</sup> аз Барра!**

☞ **Ваҳй 6:17** Барои **рӯзи бузурги ғазоби Ҷ** омад ва кӣ истода метавонад?

➤ **Рӯзи бузурги ғазоби Ҷ** (Рӯзи бузург ва даҳшатноки Худованд)

-**Худованди лашкарҳо** фирисодан ваъда дод **Илёспайғамбар** пеш аз омадани **бузург ва рӯзи даҳшатноки Худованд** (Мал 4:5), ки **рӯзи бузурги ғазоби Барра**.<sup>293</sup>

➤ **Рӯзи бузурги ғазаб аз Барра**<sup>294</sup>

Баъд аз **башашум (6-ум) мӯҳр** мекушояд,

I. заминларзаи шадид,

II. тофтоб: сиёҳ мешавад (чун палоси мӯй),

III. тӯ моҳ: мисли хун мешавад,

IV. ситораҳои осмон: ба замин афтодан (чун дарахти анҷир анҷири нопухтаи худро мепартояд (ки дар фасли зимистон месабзад, вале на ба камол мерасад, балки дар баҳор мерезад)<sup>295</sup> аз шамоли саҳт ларзонда,

V. осмон ҳамчун китоби печонидашуда меравад,

VI. ҳама кӯҳҳо ва ҷазираҳо аз ҷои худ кӯчонида шуданд,

VII. Подшоҳони замин, бузургон ва сарватмандон, сардорон, тавоноҳо, ҳама ғуломон ва ҳама озод, дар оғоҳо ва сангҳои кӯҳҳо пинҳон шуда, ба кӯҳҳо ва сангҳо мегӯянд:

«Ба болои мо биафтед ва моро аз рӯи Нишинандаи тахт пинҳон кунед (**Худоё**), ва аз **ғазаб аз Барра**, ё рӯзи бузурги ғазоби Ҷ фаро расидааст, пас кӣ истодагарӣ карда метавонад?»

→ Рӯзи бузурги ғазоби Ҷ - осмон ва замин, ки ҳоло ҳифз шудаанд

бо ҳамон логотипҳо, то рӯзи доварӣ ва нобудшавӣ барои оташ нигоҳ дошта мешуданд

<sup>293</sup> Барои чадвали рӯзи бузурги ғазоби Ҷ, ба "[3] 70 ҳафтаи Дониёл" муроҷиат кунед.

<sup>294</sup> Видеои 39. «Эҳёи мурдагон». [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/39-possible-time-sequence-of-crucifixion-the-first-and-last-adam-the-resurrection-of-the-dead/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/39-possible-time-sequence-of-crucifixion-the-first-and-last-adam-the-resurrection-of-the-dead/).

<sup>295</sup> G3653 - olynthos - Луғати юнонии Стронг (kiv). "Библияи ҳарфи кабуд. 5 апрели соли 2023 дастрас шудааст. <https://www.blueletterbible.org/lexicon/g3653/kiv/tr/0-1/>.

одамони нофармон омаданд, ва касе истода наметавонад ([2Пт 3:7](#)).<sup>296</sup>

→ Апас аз кушода шудани [мӯҳри 6-ум](#), ғазаби Барра (ё довари [Худованд, деспотхо](#)<sup>G1203</sup>) ба сари заминиён меояд, то хуни қонҳои барои кушташудагонро бигирад [логотипи Худо](#).<sup>297</sup>

### -[Офтоб, моҳ ва ситорагон](#)

- [Твай офтоб](#)(Қувват [H8121, G2246](#))<sup>H8121 G2246</sup>

[Ҳастӣ 37:1](#) Ва Яъқуб дар замин сукунат кард (замин)<sup>H776</sup> ки падараш дар он ҷо бегона буд, дар замин (замин)<sup>H776</sup> аз Канъон.)

[Ҳастӣ 37:5](#) Ва Юсуф хобе дид, ва онро ба бародарони худ нақл кард, ва онҳо боз ҳам бештар аз ӯ нафрат доштанд.

[Ҳастӣ 37:6](#) Ва ба онҳо гуфт: «Гӯш кунед, ки хобе дидаам;

[Ҳастӣ 37:7](#) Зеро инак, мо дар саҳро бандҳо баста будем,<sup>H7704</sup> ва инак, банди ман бархоста, рост истод;

ва инак, бандҳои ту гирди атроф истода, саҷда карданд.<sup>H7812</sup> ба банди ман.

[Ҳастӣ 37:8](#) Ва бародаронаш ба ӯ гуфтанд: «Оё дар ҳақиқат бар мо подшоҳӣ хоҳӣ кард? ё дар ҳақиқат фармонравиӣ ту хоҳӣ буд (ҳукумат)<sup>H4910</sup> бар мо?

Ва онҳо аз ӯ бештар барои хобҳо ва суханони ӯ нафрат доштанд (ё [рема](#)).<sup>H1697</sup>

→ Вақте ки Яъқуб дар замини Канъон дар бегона зиндагӣ мекард, яке аз дувоздаҳ писараш Юсуф ду хоб дид.

- [Аввалин орзуи ӯ](#):

① Вақте ки онҳо дар саҳро бандҳо мебанданд, банди Юсуф бархост ва рост истод, ва бандҳои бародаронаш дар гирду атроф истода, ба банди Юсуф саҷда мекарданд.

→ Дасти Юсуф бархоста, дар миёни дувоздаҳ банди дар киштзори Канъон ҷамъшуда рост истод. замин. Бо назардошти он, ки бандҳо як бастаи ғӯзапояхҳои хӯша (гандум ё логоти Худо)

мебошанд,

Он чизе ки Юсуф бастааст, логотипи он аст [Худоё](#) (тухми хуб) ки дар қисми Юсуф нашъунамо

ёфтанд

аммо ӯ наредонад, ки чӣ тавр ([март 4:26](#)).

Мувофиқи масали Исо дар бораи Малакути Осмон, душман омада, дар вақти хоби одам дар миёни гандум хасра мекорад. Аммо азбаски хасраҳо бо гандум дар як киштзор ҷойгиранд, онҳо бояд то дарав якҷоя нашъунамо кунанд, зеро гандум метавонад бо мастакҳо решакан шавад, агар онҳо пеш аз дарав ҷамъоварӣ карда шаванд.

Дар вақти дарав Исо ба даравгарон мегӯяд, ки онҳоро ҷамъ оваранд, аввал хасраҳоро ба бандҳо баста, сӯзонанд, вале гандумро дар анбори ӯ ҷамъ кунед. [Матто 13:24-30](#)).

Тӯ орзу мекунад, ки Юсуф подшоҳӣ кунад ва бар оилаи Яъқуб ҳукмронӣ кунад [Исои Масех](#), тухм (сперма) кист <sup>G4690</sup> аз [Довуд](#), аз мурдагон эҳё шуд ([2Тм 2:8](#)), ва ҳар касе, ки таъмид гирифта

<sup>296</sup>Видеои 44. "Пешгӯии Навиштаҳо (2 Петрус 1) 2/2." [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/44-the-logos-the-rhema-in-the-last-days-2-peter-3-the-prophecy-of-the-scripture-2-peter-1-3/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/44-the-logos-the-rhema-in-the-last-days-2-peter-3-the-prophecy-of-the-scripture-2-peter-1-3/).

<sup>297</sup>Худованд (despotēs) туро бо Хуни гаронбаҳои Масех харида (фоя кард): Исо ҳамчун Барра<sup>G286</sup> беайб ва беайб иди [Фисҳи мо Масех гардид](#). Пас, танҳо Худованд (despotēs) Худо Худованд (kyrios) Исои Масех аст ([Яхудо 1:4](#)).  
→ Рӯҳҳои кушташудаи шохидони логоти Худо, ки дар зери қурбонгоҳ ҳастанд, ремаи Худовандро доранд ва гиря мекунанд

ба Худованд Исои Масех муроҷиат намуда, мепурсад, ки кай ӯ хунеро, ки дар рӯи замин сокин аст, доварӣ мекунад ва интиқом мегирад.

будИсои Масеҳ ба марги ӯ таъмид дода шуд, ва логотип аз **Худоё** дар дохили мардмешукуфанд ва ба тухм месабзанд (**рема**) аз **Худоё**.<sup>G4690</sup>

**Ҳастӣ 37:9** Ва боз хоби дигаре дида, ба бародарони худ нақл карда, гуфт:

Инак, ман хоби бештаре дидаам; ва инак, офтоб<sup>H8121</sup> ва

**моҳ**<sup>H3394</sup> ва ёздаҳ ситора<sup>H3556</sup> ибодат кард<sup>H7812</sup> ба ман.

**Ҳастӣ 37:10** Ва инро ба падараш ва ба бародарони худ гуфт, ва падараш ӯро сарзаниш кард:

ва ба ӯ гуфт:

Ин чӣ хобест, ки ту дидай? Оё ман ва модарат ва бародарони ту

Оё омадем, то дар рӯи замин саҷда кунем?

• **Орзуи дуюмаш:**

② Офтоб, моҳ ва ёздаҳ (11) ситора ба Юсуф саҷда мекарданд.

Яъқуб офтоб, моҳ ва 11 ситораро пеш аз замин (дар зери қонун) чунин зикр кардааст:

- Офтоб: **Падари замин** (Яъқуб, **Матто 23:9**, **Ҳастӣ 37:10**)

- Моҳ: **Модари хонаи ғуломӣ** (Зани Яъқуб, модаре, ки зери қонун аст

**(Ғал 3:18-19)**

- Ситораҳо: **Фарзандони ҷисм** (11 писари Яъқуб, фарзандони ғуломӣ, **ба Рум 9:8**, **Ғал 4:25**)

→ Офтоб, моҳ ва 11 ситора пеш аз замин аз заминанд ва аз ин рӯ заминӣ мебошанд. Вақте ки логотипҳои **Худоё** дар хоки шумо (ё дар бадани шумо) мемирад ва сипас зинда мешавад,

ҷисми шумо №

дигар заминӣ мешавад, аммо осмонӣ (**1 Қўр 15:40**). Ба ҳамин монанд, логотипҳои **Худоё** дар

дохили Юсуф

сабзида, ба тухми (рема) аз **Худоё**<sup>298</sup> ки аз **Худованд** аз осмонки ибодат мекунем.<sup>299</sup>

→ Хонаводаи Яъқуб пеш аз замин аст ва Юсуф дар пеш аст **Худованд** (кирио)<sup>G2962</sup> **аз осмон**

(**1 Қўр 15:47**), доштани тухми **Масеҳ** ва ба ин васила одам будан **Масеҳ**. Мард<sup>G435</sup> аз **Масеҳ**

тухми дорад **Масеҳ** ва аз адолат сохта шудааст **Худоё** дар **Масеҳ** (**2 Қр 5:21**) ва ҳамин тавр муқаддас аст<sup>G40</sup>

(**март 6:20**). Аз ин рӯ, Юсуф ҳамчун марди ӯ тасвир шудааст **Масеҳ**, ки бояд зани худро дӯст

дорад (ё

зан ё касе, ки логотипи Худоро дорад, то замоне зери мураббӣ ӯро ҳокимҳо бошад

таъин шудааст **Падар**), ҳатто ҳамчун **Масеҳ** низ калисоро дӯст медошт ва худро барои он фидо мекард.

**Масеҳ** калисоро (мардон ва занон дар **Масеҳ**) бо шустани об тақдис ва пок хоҳад кард

**калима** (**рема**),<sup>G4487</sup> то ки калисоро ба Худ як калисои пурҷалол пешкаш кунад, на

доғ ё доғ, вале муқаддас бошад, беайб (**Эфсӯсийн 5:26-27**).

→ Бзеро ки Юсуф баъд аз ҳокими Миср шудан гуноҳи бародарони худро бахшид, **рема** аз у

орзуҳо мисол меоранд **Масеҳ** ва ӯ **пуршарафкалисо** (**Ҳастӣ 50:17**).

→ Апас аз иваз шудани номи Яъқуб ба Исроил, офтоб, моҳ ва ситораҳои Исроил (дар зери файз)

ба таври зерин истинод карда мешавад:

- Офтоб: **Худоё** (Падари чароғҳо<sup>G5457</sup> дар осмон, **Матто 5:16**, **Яъқуб 1:17**, **Матто 23:9**)

- моҳ: **Масеҳ**, **Писари Худо**

(**Масеҳ**, тухми ваъда, **Парвардигори осмон**, **12 март 35**, **1 Қўр 15:47**, **Ғал 3:16**)

- Ситораҳо: **Аввалин меваҳо**, **Писарони Худо**

<sup>298</sup> Аз. гирифта шудааст **Ваҳй 6:6**.

<sup>299</sup> Дар ҳамон чо.

(Нахустин меваҳо, фарзандони ваъда,<sup>300</sup> [1Қр 15:23, ба Рум 8:14;9:8](#)).<sup>301</sup>

[Расми 6-1] Аҳамияти рӯҳони офтоб, моҳ ва ситораҳо

Офтоб, моҳ, ва (11) ситораҳо - дар рӯи замин (Тибқи қонун)	Офтоб, моҳ ва (12) ситораҳо - дар осмон (Дар зери раҳмат)
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Офтоб:</b> Падари замин (Қонун)</li><li>• <b>Моҳ:</b> Модари хонаи ғуломӣ</li><li>• <b>Ситораҳо:</b> Фарзандони ҷисм</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Офтоб:</b> Худоё (Падар дар осмон)</li><li>• <b>Моҳ:</b> Масех, Писари Худо</li><li>• <b>Ситораҳо:</b> Аввалин меваҳои Масех, Писарони Худо</li></ul>

-Намудҳои ҷисмҳои гуногун<sup>302</sup>

[Ҳасм 1:28](#) Ва Худо онҳоро баракат дод (мард:<sup>H120</sup> мард<sup>H2145</sup> ва зан,<sup>H5347</sup> [Ҳасм 1:27](#)) ва Худо ба онҳо гуфт: Босамар бошед,<sup>H6509</sup> ва зиёд кардан (афзоиш),<sup>H7235</sup> ва пур кардан (тақдир кардан)<sup>H4390</sup> замин,<sup>H776</sup> ва таслим кун:<sup>H3533</sup> ва ҳукмронӣ (ҳукмронӣ) доранд<sup>H7287</sup> болои моҳи<sup>H1710</sup> аз баҳр,<sup>H3220</sup> ва болои мурғ<sup>H5775</sup> аз ҳаво (осмон),<sup>H8064</sup> ва бар ҳар чизи зинда (ҳаёт)<sup>H2416</sup> ки ҳаракат мекунад (хезад)<sup>H7430</sup> бар замин.<sup>H776</sup>

→Худо одамро офаридааст (мард ва зан)<sup>H120</sup> ва онҳоро баракат дод, ки дар онҳо пурсамар бошанд ремаи Худованд аз ҷониби зиёд мешавад логотипи Худо дар туки замини асли худро тақдир созад ва то абад созад ҷисм барои он ки дар хоки муқаддас бимонад, то шумо махлуқи нав дар сурат ва шабоҳати он шавед Худованд Худо, ки Худоё аз ибтидо офарида шудааст.<sup>303</sup>  
-Дар ибтидо одами Худо офарида шудааст, то бар моҳиёни баҳр, мурғони осмон ҳукмронӣ кунад, ва ҳаёте, ки дар рӯи замин меҳазанд.<sup>304</sup>

[1 Қӯр 15:39](#) Ҳама гӯшт як гӯшт нест: аммо як навь вучуд дорад гӯшт<sup>G4561</sup> аз мардон,<sup>G444</sup> гӯшти дигари ҳайвон (ҳайвони чорпо),<sup>G2934</sup> дигар моҳи,<sup>G2486</sup> ва дигаре аз паррандагон (бо болҳо мучаҳазшуда, аз паррандагон, Стронг [G4071](#)).<sup>G4421</sup>

→Гӯшти одам (антропос, Стонг [G444](#))<sup>G444</sup>:  
- Кошташуда дар заъф, беномус ва фасод ([1Қр 15:42-43](#)).

→Гӯшти ҳайвонҳо (ҳайвони чорпо)<sup>G2934</sup>:  
- Ҳайвонот<sup>H929</sup> ки дар замин ҳастанд ва онҳо флеш ҳанӯз одил карда нашудааст.<sup>305</sup>

→Гӯшти моҳиҳо<sup>G2486</sup>:  
- Моҳиҳо, ки дар тамғаи Худо зиндагӣ мекунанд, ҷисми Писари Одамро доранд. Аммо гӯшти онҳо рӯй хоҳад дод ремаи Худо вақте ки онҳо ба логоҳо бовар мекунанд ва Рӯҳулқудсро менӯшанд.

- **Моҳӣ дар оби тоза** (Рӯҳулқудсро қабул кунед)  
- Моҳиҳо, ки дар об зиндагӣ мекунанд логотипҳо (ё сухани Исо дар рӯи замин)<sup>306</sup> дар даръёҳо зиндагӣ хоханд кард

<sup>300</sup>Ба "[Расми 4-а]" муроҷиат кунед

<sup>301</sup>Видеои 18. «3. Аввалин меваҳо (144,000). [www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/18-first-fruits-the-144000/](http://www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/18-first-fruits-the-144000/).

<sup>302</sup>Ба "[Расми 6-2] Аҳамияти рӯҳони намудҳои гуногуни баданҳо" муроҷиат кунед.

<sup>303</sup>Ба "[Расми 13-г] Китоби наслҳои Одам" муроҷиат кунед.

<sup>304</sup>Видеои 1. «Ҳафт рӯзи офариниши Худо». [www.therhemaofthelord.com/course1/lesson1/](http://www.therhemaofthelord.com/course1/lesson1/).

<sup>305</sup>Гӯшти ҳайвонҳо (ҳанӯз бояд одил карда шаванд). Ба "[\(Ваҳй 6:7-8\)](#) Кушодани мӯҳри 4-ум (аспи сабз: Марг ва ҷаҳаннам).»

<sup>306</sup>Ба "[\(Ваҳй 1:14-15\)](#) Мӯйҳои сафеди сар, чашмон, пойҳо ва овози Ҷ.»

аз оби зиндаи ҷорист, агар имон оваранд (ва қабул кунанд [Рӯҳулқудс](#) ([Юханно 7:38–39](#))).  
→ Он гоҳ онҳо аз марг ба марг мегузаранд [ҳаёт](#), ва ба [умри абадӣ](#).<sup>307</sup>

[Мат 4:19](#) Ва ӯ ([Исо](#)) ба онҳо гуфт: «Маро пайравӣ кунед, ва Ман шуморо сайёди одамон хоҳам кард». <sup>G444</sup>

→ Пайравӣ [Исо](#) сайёди одамон шудан ([Мат 4:19](#)), тайёр будан ба мавъизаи калом аст ([логотипҳо](#)) дар мавсим ва берун аз мавсим ҳамчун башоратдиҳанда барои иҷрои хидмати худ ([2Тм 4:2–5](#)).

• **Моҳӣ дар оби нопок** ([Рӯҳи нопокро қабул кунед](#))  
- Моҳӣҳое, ки дар дарёи Фиръавн зиндагӣ мекунанд, ба кӯли оташи абадӣ андохта хоҳанд шуд.<sup>308</sup>

→ Моҳӣ дар дарёҳои фиръавн подшоҳи Миср ба онҳое дахл дорад, ки Масеҳро маслуб кардаанд ва ҳеч гоҳ тавба кард ([Ваҳй 11:8](#)), пас қурбоққаҳои фаровон ба вучуд оваранд ([Хуруҷ 8:3](#)) ё «арвоҳи нопок».<sup>309</sup>

→ Гӯшти [паррандагон](#) (бо болҳо муҷаҳҳаз шудааст, аз парранда, Стронг [G4071](#)) <sup>G4421</sup>

Стронг - Паррандагон (Стронг [G4421](#)) ихтисор мешавад (ё шакли кӯтоҳи парранда) барои "парранда" аз [G4071](#).

ва дар ӯ - Аз ӯиёти рӯи мурғо ӯаёти рӯи инсон тавсиф мекунанд, ки дар он сокин аст [Исои Масеҳ](#)

[руҳ](#), парвоз дар миёни осмон (ё фалаки замин). Рӯҳ ҷисм надорад ва устухонҳо, аммо Исо онҳоро дорад ([Луқо 24:39](#)), ҷонҳо меоянд ва дар шоҳаҳои ӯ ҷойгир мешаванд.

[Сипас, рӯҳи Худованд](#) бар онҳо (паррандаҳои фалак) қарор хоҳанд гирифт) ки дар он истикомат мекунанд [Исо](#)

[Масеҳ](#), ки пур аз рӯҳи хирад ва фаҳм, рӯҳи насихат ва қудрат, рӯҳи дониш ва тарси Худованд ([Ишайя 11:2](#)).

➤ Аз ин рӯ, ҳукмронии инсон бар моҳиёни баҳр, мурғони осмон ва ҳаёте, ки дар рӯи замин меҳазад, чунин маънидод мешавад:

• **Моҳии баҳр: Одам** (ки дорад [логотипи Худо](#)) ҳукмронӣ кардан бар зан (ки зери қонун аст)

- Ба зане, ки насли Иброҳим ҳомила шудааст (калима ё логос <sup>G3056</sup> аз [ваъда](#), [ба Рум 9:9](#)), ки Писари Одам аст, ба марди худ (шавҳар)-и худ, ки аз он аст, итоат кунед озодзан, ки аз рӯи ваъда таваллуд шудааст, [фал 4:23](#)). Ба воситаи [логотипҳо аз ваъдашумо](#)

[ҳомиладор шудед](#), шумо

зан, меваи онро медиҳад [Масеҳи Худованд](#), ки [ремаи Худо](#).

• **Мурғи осмон & Ҳаёте**, ки дар рӯи замин меҳазад: Як дона донаи хардалро бигир, ки марде (фарзанди одам) гирифта, дар зеҳни писарони салтанат кошта буд, то ки тухми [Масеҳ](#) то бузурғтарин алафи кошташуда дар замин (дар ҷисми шумо) мерӯяд ва дарахте мегардад, ки ҳаёт мебахшад (ё [дарахти ҳаёт](#)). Агар шумо меваи онро бихӯред [дарахти ҳаёт](#) (гӯшти [вайроннашаванда](#)), шумо бефано зинда мешавед ([1Кр 15:52](#)) ва ҷовидона зиндагӣ кунед ([Ҳастӣ 3:22](#)), ба шумо имкон медиҳад, ки тамоми ҳаётро, ки дар рӯи замин меҳазад, мутеъ созед.

[1Кӯр 15:40](#) Осмонӣ низ ҳастанд ([осмонӣ](#)) <sup>G2032</sup> [органҳо](#), ва ҷисмҳои заминӣ ([заминӣ](#)): <sup>G1919</sup>

<sup>307</sup> Дар бораи мавъиза кардани калом ба "[Расми 6-f] Майдони хун (молик)" муроҷиат кунед.

<sup>308</sup> Ба "[Ваҳй 6:7–8](#)) [Кушодани мӯҳри 4-ум \(аспи сабз: Марг ва ҷаҳаннам\)](#)»

<sup>309</sup> Муроҷиат кунед [Ваҳй 16:13](#).



балки ҷалоли осмонӣ (осмонӣ)<sup>G2032</sup> як аст,  
 ва ҷалоли заминӣ (заминӣ)<sup>G1919</sup> дигар аст.

[1 Қўр 15:41](#) Яке ҳаст **шўҳрат**<sup>G1391</sup> аз офтоб, ва ҷалоли дигари моҳ,<sup>G4582</sup>

ва ҷалоли дигари ситораҳо:<sup>G792</sup> зеро як ситора аз ситораи дигар бо ҷалол фарқ мекунад.

[1 Қр 15:42](#) Ҳамин тавр **эҳёи мурдагон**. Он дар фасод кошта мешавад; дар бефасод баланд мешавад:

Он дар нангин кошта мешавад; дар он парвариш карда мешавад **шўҳрат**: дар заъф кошта мешавад; дар он парвариш карда мешавад **кува**:<sup>G1411</sup>

→ Бадани Довуд (бадани одам) фасодро дид, ҳатто баъд аз он ки ӯ ба иродаи Худо хизмат кард, аммо **Худованд** (гўшти **Писари Одам**, [1 Қўр 15:47](#)) коррупсияро надидааст **эҳё аз Масех**, ва ҷони ӯ дар дўзах намонд. Ҳамин тавр, марг ба воситаи одам (Одам) омад, аммо ба воситаи одам (Одам).

**Худованд** омад **эҳёи мурдагон** ([1 Қўр 15:21](#)).<sup>310</sup>

[Аъмол 13:36](#) Зеро Довуд, баъд аз он ки ба насли худ бо хости Худо хизмат карда буд, хоб рафт,

ва ба падарони худ гузошта шуд, ва фасодро дид;

[Аъмол 2:31](#) Ӯ инро дида буд, ки пеш аз ин сухан мегуфт **эҳёи Масех**, ки ҷонаш дар дўзах намонд,

**на ҷисми ӯ фасодро надидааст.**

[1 Қўр 15:21](#) Зеро ки аз ҷониби одам<sup>G444</sup> марг омад,

аз ҷониби одам<sup>G444</sup> эҳёи мурдагон низ фаро расид.)

[1 Қўр 15:47](#) Аввалин одам аз<sup>G1537</sup> замин (замин)<sup>G1093</sup> заминӣ.<sup>G5517</sup>

одами дуюм аст **Худованд** аз (аз)<sup>G1537</sup> **осмон**.

[Расми 6-2] Аҳамияти рӯҳонии намудҳои гуногуни бадан

<a href="#">1 Қўр 15:40</a>	<b>Ҷисмҳои заминӣ</b>	<b>Ҷисмҳои осмонӣ</b>
<a href="#">1 Қўр 15:47</a>	Гўшти замин, Эрти	Флеш аз <b>осмон</b>
<a href="#">1 Қўр 15:39</a>	Флеш аз <b>мардон</b> <sup>G444</sup>	Флеш аз <b>Писари Одам</b> <sup>311</sup>
<a href="#">1 Қр 15:42</a>	Тэҳёи мурдагон <sup>312</sup>	<b>Тэҳёи Масех</b> ( <a href="#">Аъмол 2:31</a> )
Твай одами якум, Одам против Тў марди 2, <b>Худованд</b>	Схуд дар заъф	Рравона шудааст <b>кува</b>
	Схуд ба номус	Рравона шудааст <b>шўҳрат</b>
	Схуд дар коррупсия	Рравона шудааст <b>фасод</b>
[Расми 6-1]	<b>Офтоб, моҳ</b> , ва (11) ситораҳо - дар рӯи замин (Тибқи қонун)	<b>Офтоб, моҳ</b> ва ( <b>12</b> ) ситораҳо — дар осмон (Дар зери раҳмат)
ДШўҳратҳои гуногун Шўҳратҳои гуногун <sup>313</sup>	• <b>Офтоб</b> : Падари замин ( <b>Қонун</b> )	• <b>Офтоб</b> : <b>Худоё</b> (Падар дар осмон)
	• <b>Моҳ</b> : Модари хонаи ғулумӣ	• <b>Моҳ</b> : <b>Масех, Писари Худо</b>
	• <b>Ситораҳо</b> : Фарзандони ҷисм	• <b>Ситораҳо</b> : Аввалин меваҳои <b>Масех</b> , Писарони <b>Худо</b>

<sup>310</sup>Ба "[Расми 6-е] Одам аввал ва Одами охири" нигаред.

<sup>311</sup>[Jhn6:55](#) «Зеро ки ҷисми Ман гўшт аст, ва хуни Ман нўшоки аст», [Юханно 6:53](#), & [Рм 14:17](#).


Ба "[Расми 2-а]" ё Видеои 30 мурочиат кунед. "Муошират". [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/30-the-communion/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/30-the-communion/)

<sup>312</sup>Гўшти ҳайвонҳо (ҳанўз бояд одил карда шавад). Ба "[Ваҳй 6:7-8](#)) *Кушодани мўҳри 4-ум (аспи сабз: Марг ва ҷаҳаннам)*.»

<sup>313</sup>Барои фаҳмидани он ки чӣ тавр ҷалолҳои гуногун ба маъбад оварда мешаванд, ба «Халқи Худо ба хаймаи муқаддас дохил мешаванд.

*Худоё, ҷалолҳои гуногун оварад*.» ва «Аз тани мулки паст то бадани шариф» аз «[Ваҳй 21:27](#)) *Онхое, ки дар китоби ҳаёти Барра*," пас диаграммаи "[Расми 21-2]"-ро фаҳмед.







→Зане, ки ба насли Иброҳим ҳомила шудааст ё нишоани ваъда (**ба Рӯм 9:9**), бояд ба одами худ итоат кунад (шавҳар), ки аз озодзан аст, ки аз рӯи ваъда таваллуд шудааст (**Ғал 4:23**). Логотипҳои ваъда (**Исо**, Писари Одам, нони Худо), ки зан ҳомиладор шуд, тухми аст **Масеҳ Худованд** (**Луқо 2:11**) ва меваҳои фаровон оваред **ЛОГОТИПҲО**.<sup>315</sup>

<sup>314</sup>Видеои 7. "Насли Одам то Иброҳим + Зан" [www.therhemaofthelord.com/course2/7-the-generations-of-adam-to-abraham-woman-let-us-make-man-in-our-image-after-our-likeness/](http://www.therhemaofthelord.com/course2/7-the-generations-of-adam-to-abraham-woman-let-us-make-man-in-our-image-after-our-likeness/),  
видео 24. «Ту Ерусалими муқаддас ҳастӣ» [www.therhemaofthelord.com/new-jerusalem/24-the-house-of-god-you-are-the-holy-jerusalem/](http://www.therhemaofthelord.com/new-jerusalem/24-the-house-of-god-you-are-the-holy-jerusalem/).

<sup>315</sup>Видео 32. "(Асрори бузург) Масеҳ ва Калисои 1/2."  
[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/32-a-great-mystery-christ-the-church-all-things-are-of-god/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/32-a-great-mystery-christ-the-church-all-things-are-of-god/).



<sup>316</sup>Видео 37. «Одам аввалин ва Одам охири». [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/37-the-field-of-blood-a-possession-you-are-bought-with-a-price-an-honour/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/37-the-field-of-blood-a-possession-you-are-bought-with-a-price-an-honour/).

<sup>317</sup>Видео 37. «Майдони хун (Молик)». [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/37-the-field-of-blood-a-possession-you-are-bought-with-a-price-an-honour/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/37-the-field-of-blood-a-possession-you-are-bought-with-a-price-an-honour/).

## Боби 7

(Ваҳй 7:1) 4 фаришта дар 4 кунчи замин

**Ваҳй 7:1** Ва баъд аз ин ман чаҳор фариштаеро дидам, ки бар чаҳор гӯшаи замин (замин) истода буданд,<sup>G1093</sup> нигоҳ доштани чор боди замин (замин),<sup>G1093</sup> ки шамол ба замин (замин) назанад,<sup>G1093</sup> на дар баҳр, на дар ҳама (ҳама)<sup>G3956</sup> дарахт.

☞ **Ваҳй 7:1** Ва баъд аз ин ман чаҳор (4) фариштаеро дидам, ки дар чаҳор (4) кунчи замин истода буданд, чор (4) бодҳои заминро нигоҳ доштан, ки шамол на дар замин, на ба баҳр ва на ба тамоми дарахтон.

(Ваҳй 7:2–3) Бандагони Худо (Ба пешониашон мӯҳр бастаанд)

**Ваҳй 7:2** Ва ман дигарро дидам<sup>G243</sup> фариштае, ки аз шарқ мебарояд, ки мӯҳри Худои Ҳай дорад: ва бо овози баланд ба чор фаришта фарёд зад: ба он кас дода шудааст, ки ба замин (замин) зарар расонад,<sup>G1093</sup> ва баҳр,

**Ваҳй 7:3** Гуфта: «Заминро нарасонед»,<sup>G1093</sup> на баҳр, на дарахтон, то даме ки мо мӯҳр бастаем<sup>G4972G4972</sup> хизматгори<sup>G1401</sup> аз мо<sup>G2257</sup> Худо дар (дар)<sup>G1909</sup> пешониашон.

☞ **Ваҳй 7:2** Ва фариштаи дигареро дидам, ки аз он боло мебарояд **шарқ**, доштан **мӯҳр** аз **зиндагонӣ** **Худоё**. Ва бо овози баланд ба чор (4) фаришта фарёд зад, ки ба замин ва баҳр зарар расондан ба вай дода шудааст,

☞ **Ваҳй 7:3** Гуфта, "Дард надихед замин, баҳр ё дарахтон то даме ки мо дорем **мӯҳр баста** хизматгори мо **Худоё** дар пешониашон.»

→ То фариштагон ба замин, баҳр, дарахтон зарар намебинанд **мӯҳр баста** хизматгори<sup>G1401</sup> аз **Худоё** дар онҳо **пешонаҳо**<sup>318</sup> ё **144,000** аз тамоми сибтҳои бани-Исроил (**Ваҳй 7:4**).<sup>319</sup>

➤ **Ид**<sup>H4150</sup> аз хаймаҳо): тарафи шарқӣ

- Дар Ададҳои 2, Худованд (**Худовандо**) ба Мусо ва Ҳорун дар бораи он ки чӣ тавр «Иди хаймаҳо» барпо кардан лозим аст, сӯҳбат кард. (**Адад 2:1**).

- Хар як мард<sup>H376</sup> аз бани-Исроил бояд аз рӯи байрақи ӯ (ҳарбии калон) чанг кунанд бо аломати<sup>H226</sup> аз онҳо **хонаи падар**, ва ба қаҳ нигаронида шудааст<sup>H5048</sup> аз ид<sup>H4150</sup> аз хайма (**Адад 2:2**).

ⓐ [Дар шарқ] Дар тарафи шарқ ба сӯи тулӯи офтоб, лагери **Яҳудо** бояд аз (калон ҳарбӣ) стандарт. Он гоҳ сибти Исокор дар паҳлӯи Яҳудо ӯрду заданд, ва сибти Забулун ӯрду заданд. дар паҳлӯи Иссахар (**Ададҳо 2:3–5**).

→ «Фариштаи дигар», ки аз шарқ дар **Ваҳй 7:2** ба эҳтимоли зиёд аз самти истода истодааст тарафи шарқии иди хаймаҳо, ки дар он лагери калони низомии Яҳудо ҷойгир аст. Донистани он **Исо** аст аз қабилаи **Яҳудо**, ин фариштаи дигаре, ки ба 4 фаришта фарёд зад, шояд фариштаи Худованд бошад (**Худовандо**) ба ҳузури Худованд (**Худовандо**), ё «Худованд ('**Адхонӣ**)<sup>H136</sup> ХУДО (**у<sup>h</sup>hōvā**).<sup>H3069</sup>»

→ Барои нигоҳ доштани роҳи дарахти ҳаёт, **Худованд Худо** каррубиён ва шамшерии оташинро гузоштанд<sup>H2719</sup> дар

<sup>318</sup> Мурочиат кунед **Ваҳй 7:3**, **Ваҳй 14:1**.

<sup>319</sup> Ба "[Расми 7-а]" ё Видеои 18 мурочиат кунед. "3. Аввалин меваҳо 144,000." [www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/18-first-fruits-the-144000/](http://www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/18-first-fruits-the-144000/).

**шарқӣ** аз боғи Адан вақте ки ӯ он мардро пеш кард ([Ҳастӣ 3:24](#)). Доноён диданд ситораи Исо, подшоҳи яҳудиён, дар «шарқ» ([Мат 2:1-2](#)), ва чалоли Худои Исроил аз роҳи «шарқ» ([Ҳиз 43:2](#)).

([Ваҳй 7:4–8](#)) 144 000 (миллати ягонаи Худо дар рӯи замин, Исроил, бокираҳои доно<sup>320</sup>) мӯҳр бастаанд

[Ваҳй 7:4](#) Ва шумораи онҳоро шунидам, ки мӯҳр зада шудаанд: <sup>G4972</sup> ва мӯҳр зада шуданд саду чилу чор ҳазор аз тамоми қабилаҳои фарзандон (писарон) <sup>G5207</sup> аз Исроил.

[Ваҳй 7:5](#) Аз сибти Яҳудо дувоздаҳ ҳазор мӯҳр зада шуданд.

Аз сибти Реубен дувоздаҳ ҳазор мӯҳр зада шуданд. Аз сибти Ҷод дувоздаҳ ҳазор мӯҳр зада шуданд.

[Ваҳй 7:6](#) Аз сибти Осер дувоздаҳ ҳазор мӯҳр зада шуданд. Аз сибти Нефтолим дувоздаҳ ҳазор мӯҳр зада шуданд.

Аз сибти Менаше дувоздаҳ ҳазор мӯҳр зада шуданд.

[Ваҳй 7:7](#) Аз сибти Шимъун дувоздаҳ ҳазор мӯҳр зада шуданд. Аз сибти Левӣ дувоздаҳ ҳазор мӯҳр зада шуданд.

Аз сибти Исокор дувоздаҳ ҳазор мӯҳр зада шуданд.

[Ваҳй 7:8](#) Аз сибти Зобулон дувоздаҳ ҳазор мӯҳр зада шуданд. Аз сибти Юсуф дувоздаҳ ҳазор мӯҳр зада шуданд.

Аз сибти Бинъёмин дувоздаҳ ҳазор мӯҳр зада шуданд.

☞ [Ваҳй 7:4](#) Ва ман шумораи онҳоро шунидам, ки буданд **мӯҳр баста**.

Саду чилу чор ҳазор (**144,000**) аз тамоми сибтҳои бани-Исроил мӯҳр карда шуданд:

☞ [Ваҳй 7:5](#) аз сибти Яҳудо буданд **мӯҳр баста** дувоздаҳ ҳазор (12000).

аз сибти Реубен буданд **мӯҳр баста** дувоздаҳ ҳазор (12000).

Аз сибти Ҷод буданд **мӯҳр баста** дувоздаҳ ҳазор (12000).

☞ [Ваҳй 7:6](#) Аз сибти Осер дувоздаҳ ҳазор (12 000) мӯҳр зада шуданд.

аз сибти Нефтолим буданд **мӯҳр баста** дувоздаҳ ҳазор (12000).

Аз қабилаи Менаше буданд **мӯҳр баста** дувоздаҳ ҳазор (12000).

☞ [Ваҳй 7:7](#) аз сибти Шимъун буданд **мӯҳр баста** дувоздаҳ ҳазор (12000).

аз сибти Левӣ буданд **мӯҳр баста** дувоздаҳ ҳазор (12000).

Аз сибти Исокор буданд **мӯҳр баста** дувоздаҳ ҳазор (12000).

☞ [Ваҳй 7:8](#) Аз сибти Зобулон буданд **мӯҳр баста** дувоздаҳ ҳазор (12000).

Аз қабилаи Юсуф буданд **мӯҳр баста** дувоздаҳ ҳазор (12000).

аз сибти Бинъёмин буданд **мӯҳр баста** дувоздаҳ ҳазор (12000).

- Аҳамияти рақам **12,1000**, & **10 000** дар Библия

- Рақами 12<sup>G1427</sup> дар Ваҳй ба 12 қабила ишора мекунад, ки ҳамаи қабилаҳои бани-Исроил мебошанд.

- Шумораи 1000<sup>G5505</sup> дар [Ваҳй 7:5-8](#) шумораи умумии мардонро тавсиф мекунад (дар замин, [Ваҳй 14:3](#)) ҳамчун воҳид.

→ Шумораи **12**

- 12 қабила, дар яқҷоягӣ бо воҳиди 1000, аст **12 000** ки шумораи умумии мардонро аз **хар яқз** 12 сибти бани-Исроил, ки аз замин озод карда шудаанд ([Ваҳй 14:3](#)).

→ Шумораи **1000**

- Ҳама бани-Исроил бо рақам нишон дода шудаанд, **144,000** (12 қабила x 12 000).

→ Шумораи **10 000**

- Шумораи онон (фариштагон, мавҷудоти зинда ва пирон), ки гирди тахти Барра ва Худоб воҳиди 10 000 ([Ваҳй 5:11](#)).

[1Шо 18:6](#) Ва хангоме ки онҳо омаданд, хангоме ки Довуд аз куштани фалиштиён баргашт, ки занон аз тамоми шаҳрҳои Исроил берун омадаанд, суруд хондан ва рақс кардан, барои пешвоз гирифтани подшоҳ Шоул, бо лавҳаҳо, бо шодӣ ва бо асбобҳои мусиқӣ.

[1Шб 18:7](#) Ва занон хангоми бозӣ ба якдигар ҷавоб дода, гуфтанд:

**Шоул** ҳазорҳо (1,000) худро куштааст, ва Довуд даҳ ҳазори ӯ (10,000).

<sup>320</sup>Мууроҷиат кунед [Ваҳй 14:15-16](#) барои тафсилот.

[1Шо 18:8](#) Ва Шоул бағоят хашм гирифт, ва ин сухан ба ӯ нохуш омад; ва гуфт:

Онҳо ба Довуд даҳ ҳазор (10 000),  
ва бар ман чуз ҳазорон (1000) нисбат доданд:  
ва чуз мулки яккаву танҳо чиро дорад?<sup>Н4410</sup>

[1Шо 18:9](#) Ва Шоул аз он рӯз ба Довуд нигоҳ кард.

→ Шоулро Самуил тадҳин кард ва ҳокими халқи Худо, Исроил шуд ([1Шо 9:16](#)).

Ҳарчанд ӯ дар Рӯҳ сар шуда бошад ҳам, Рӯҳи Худованд пас аз он ки Шоулро комил гардонд, тарк кард

гӯшт ([Фал 3:3, 1ШБ 16:14](#)).

- Сипас, Довуд ба подшоҳии Исроил тадҳин шуд ([2 Подшоҳон 5:3](#)). Ӯ одаме буд, ки ба дили худаш тааллуқ дорад,  
ки ба воситаи вай Худо тамоми иродаи Худо ба амал оварда, Наҷотдиҳанда, Исоро барои Исроил ба воситаи насли Довуд эҳё кард.

([Аъмол 13:22-23](#)).

→ Аз ин рӯ, Шоул 1000-ро куштанд ва Довуд 10000-ро ба таври зерин шарҳ додан мумкин аст:

«Шоул заминист (*fleshly*) одаме, ки симои хокӣ дорад.

аммо Довуд одами осмонӣ (Худованд) аст, ки сурати осмони ба худ дорад ([1 Қўр 15:48](#)).

- Ба ибораи дигар, Шоул аз Одами нахустин буд, вале Довуд аз Худованд буд аз осмон ([1 Қўр 15:45](#)).

[Матто 10:28](#) аз худои Шоул, ки баданро мекушад, натарсед, вале ҷони худро кушта наметавонад;

*балки аз Худои Довуд, ки қодир аст ҳар ду ҷонро небуд созад, битарсед ва бадан дар дӯзах».*

→ Он гоҳ Шоул ба хашм омад, зеро мардум ӯро одами ҷисм ва хун номиданд

ки вориси Малакути Худо шуда наметавонад ([1 Қўр 15:50](#)) балки Малакути ин ҷаҳон ([1Шо 18:8](#)).

#### • **Мӯҳр баста**

- Исо ба шогирдонаш гуфт, ки барои хӯрок кор кунанд ([логотипи Худо](#)) ки тоқат мекунад **ҳаёти ҷовидонӣ**, ки буд

**мӯҳр баста**<sup>G4972</sup> дар Писари Одам аз ҷониби **Худоё Падар**.<sup>321</sup>

-144,000 бо аломат ва мӯҳр гузошта шудаанд **Рӯҳулқудс**, ки пеш аз ин анбиёи муқаддас гуфтаанд ва аз амри расулони Худованд ва Наҷотдиҳанда ([2Пт 3:2](#), [Матто 24:9](#), [Санади 19:4-6](#), [1 Қўр 12:1](#)).<sup>322</sup>

#### • **Эҳёи Исои Худованд**

- **Худованд Исо** аз осмон зоҳир хоҳад шуд, маънои онро дорад, ки логотиби ростӣ (Инчили наҷоти шумо) хоҳад буд

сӯхта шудан **оташи аланга** ошкор кардан **ремаба** воситаи Инчили мо **Худованд Исои Масеҳ**.

→ Баъд аз Шумо **бовар кард** дар **Масеҳ**, шумо будед **мӯҳр баста** бо **Рӯҳулқудс** аз **ваъда**.<sup>323</sup>

<sup>321</sup>Видео 23. «Нон, Манна ва Манна пинҳон».

[www.therhemaofthelord.com/the-bread/23-the-bread-the-manna-the-hidden-manna/](http://www.therhemaofthelord.com/the-bread/23-the-bread-the-manna-the-hidden-manna/).

Саркоҳинон ва фарисиён қабри Исоро бо мӯҳр мустаҳкам карданд<sup>G4972</sup> санг ва гузоштани соат. Онҳо чунин карданд зеро гумон доштанд, ки шогирдони Исо шабона омада, баъд аз се рӯз Ӯро меузанд, то дар бораи эҳёи ӯ дурӯғ гӯянд.

<sup>322</sup>Видео 14. «Тавба, таъмид ва Рӯҳулқудс».

[www.therhemaofthelord.com/repentance-baptism/14-repentance-baptism-the-holy-spirit/](http://www.therhemaofthelord.com/repentance-baptism/14-repentance-baptism-the-holy-spirit/).

<sup>323</sup>Видеои 35. «Шогирдон бо қудрат ва қудрат».

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/35-apostles-disciples-with-power-authority/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/35-apostles-disciples-with-power-authority/).

- † [144,000](#) аст **Як миллат аз тамоми халқи Худо** ки бо Баррае дар кӯҳи Сион истодаанд, ки дар пешониашон исми Падари Ҷ нависти шудааст.
- † Дар маҷмӯъ [144,000](#) банӣ-Исроил аз 12 сибт (Яхудо, Реубен, Ҷод, Осир, Напталим, Менаше, Шимъӯн, Левӣ, Иссакор, Зобулон, Юсуфи Бинъёмин) маҳкам карда шудаанд.

**-144,000 (Аввалин меваҳои Масеҳ)**

- 144 000 шумораи умумии банӣ-Исроилро ифода мекунад, ё **як миллати Худо, Исроил** (ё халқи Худо) дар замин ([2Шб 7:23](#)).
- **халқи Худо, Исроил**, ки Худо онҳоро аз Миср фидия дода буд, аз хонадони Довуд дар муддати тӯлонӣ ҳастанд; онҳо бокира ҳастанд, ки бори авваланд **Худоёва ба Барра**, шумораи ҳамаи сибтҳои банӣ-Исроил, ки мӯҳр зада шудаанд, ки дар пешониашон исми Падари Барра нависти шуда, дар пеши тахт суруди нав мехонанд ва аз замин дар замин фидия дода шудаанд.<sup>324</sup>
- **Исои Масеҳ** вазири хатна буд, ки **аз чихати маънавий хатна карда шудаанд дили мардуми гайрки** онҳоро фарзандони маънавии **Исроил** (ё **яхудиёни рӯҳонӣ**), бино бар **иназ они Худо** ҳақиқат метавонад ваъдаи ба падарон додашударо тасдиқ кунад.<sup>325</sup>

**-Тартиби эҳёшавӣ дар Масеҳ**

[1Қр 15:20](#) Аммо ҳоло **Масеҳ** аз мурдагон эҳё шуд, ва шудан **аввалин меваҳо** аз онҳое, ки хуфтаанд.

[1-ум 4:14](#) Зеро, агар мо имон оварем, ки Исо мурд ва эҳё шуд,

инчунин онҳое, ки дар хобанд (аз ҷониби)<sup>G1223</sup> **Исо** хоҳад **Худоё** бо худ биёред.

[1 Қўр 15:21](#) Зеро ки аз ҷониби одам<sup>G444</sup> марг омад, аз ҷониби одам<sup>G444</sup> низ омад **эҳёи мурдагон**.

[1Қр 15:22](#) Чунки Одам<sup>G76</sup> ҳама мемиранд, ҳатто дар **Масеҳ** ҳама зинда хоҳанд шуд.

[1Қр 15:23](#) Аммо ҳар кас бо тартиби худ:

**Масеҳ аввалин меваҳо**; баъд аз он ки онҳо ҳастанд **аз они Масеҳ дар омадани ӯ**.

➤ **Масеҳ аввалин меваҳо**

- **Масеҳ** нахустин хосил гардид аз онҳое, ки дар назди хобанд **Исо** пас аз эҳёи мурдагон ([1-ум 4:14](#)).

**Тартиби он касоне, ки дар он ҳастанд аз они Масеҳ зинда карда мешавад**

➤ **(1) = (а) + (б) Ҳосили 1-ум** (Аввалин меваҳои Масеҳ, **144,000**, дар вақти омадани ӯ)

(а) **Аввалин меваҳои муқаддасони муқаддас** ки хобид ([144,000](#), [Матто 27:52](#))

- **Маргаз** Одам то Мусо ҳукмронӣ мекард, ҳамин тавр ҷисмҳои [144,000](#) ки хобонда

буданд

дар давраи ҳукмронии маргдар қабри баста буданд.<sup>326</sup>

→ Аввалин меваи онҳо, ки хуфтаанд ([1Қр 15:20](#), [1-ум 4:14](#)) аввал баланд мешавад ([1.](#)

[4:15](#)),<sup>327</sup> пас,

[14:4](#)):

(б) **Аввалин меваҳо барои "духтарони доно"** (аввалин меваҳо ба **Худоёва ба Барра, Ваҳй**

- Онҳо ([144,000](#)) ҳангоми омадани Писари Одам ба ваҷд оварда мешавад.<sup>328</sup>

- Баъд аз **мӯҳри 1** кушода мешавад, фариштаи Худованд (**Худовандо**) омада,

медихад **тоҷ**

<sup>324</sup>Видеои 18. «3. Аввалин меваҳо (144,000). [www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/18-first-fruits-the-144000/](http://www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/18-first-fruits-the-144000/).

<sup>325</sup>Видеои 16. "Ҳавории Павлус ва Петрус (3/10)". [www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/](http://www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/).

<sup>326</sup> [Матто 27:52](#), [ба Рўм 5:14](#), [1Қр 15:20](#), [1-ум 4:14](#)

<sup>327</sup>Мууроҷиат кунед "Таъсири 1-ум) Вақте ки сури Худо садо медихад, чӣ мешавад?" зери "[Расми 10]"

<sup>328</sup>Ба "[Ваҳй 14:1-5](#)) **Барра** ва **144 000 (бокира)** дар кӯҳи Сион истодаанд (**Вақти 1-уми соати 2-юм**).»

аз адолат ба онҳое, ки ба васвасаҳо тоб овардаанд.<sup>329</sup> Онҳое, ки бо мӯҳр бастааст Рӯҳулқудс астаз ҷониби Худованд қайд карда шудааст дар омади гап сар карда шавад Писари Одам.

шудаанд, -Бинобар ин, аввалин меваҳои Масех (144,000), ки дар кушодани мӯҳри 1 қайд карда Ҳангоми омадани Писари Одам ба ваҷд оварда мешавад (Вақти 1-ум).

→ Мо, ки зинда ҳастем ва мемонем (ё мо, ки мувофиқи Аҳди Ҷадид зинда ҳастем), ҳамроҳи онҳо бурда хоҳанд шуд (мурдагон дар Масех ки дар назди онҳо хобидаанд Исо) дар абрҳо, вохурдан Худованд дар ҳаво то абад бо Худованд бошед (1. 4:17).

➤ **(2) Ҳосили 2-юм** (бокираҳои аблаҳ, муқаддасони мусибати бузург)  
→ Пеш аз кушода шудани мӯҳри 7-ум,<sup>330</sup> Худованд худаш бо он аз осмон фуруд меояд нидо, бо овози фаришта ва бо карнаи Худо: ва  
→ Оғози дуюм барои бокираҳои беақл вақте ба амал меояд, ки карнаи 7-ум садо медиҳад.<sup>331</sup>

➤ **(3) Дарав 3-юм** (Бокираҳои дигар)  
→ Пас аз ба охир расидани 1000 сол, боқимондаи мурдагон (бокираҳои дигар) ба хаёт, ки 1-умин эҳёи боқимондаи мурдагон хоҳад буд.<sup>332</sup>

<sup>329</sup>Ба "(Ваҳй 6:1-2) Кушодани мӯҳри 1 (аспи сафед, камон ва тоҷ).»

<sup>330</sup>Ба "(Ваҳй 8:1-5) Кушодани мӯҳри 7-ум (ба 7 фаришта дар назди Худованд 7 карнай дода мешавад).»

<sup>331</sup>Ваҳй 11:15-16, Ба "(Ваҳй 14:14-16) «Хосилот», «Фаъолият» (серияи 2-юми соати 3).»

<sup>332</sup>Ба "(Ваҳй 20:5-6) Аввалин эҳё (Соати 4-ум).»



The 7 feasts of the LORD

3. First-fruits (The 144,000)

Spring

**Bones = The house of Israel** (Then he said unto me, Son of man, these bones are the whole house of Israel. (Eze 37:11))

• **Woman = Bone & Flesh of Man**<sup>H76</sup> And Adam said, This is now bone of my bones, and flesh of my flesh; she shall be called Woman, because she was taken out of Man. (Gen 2:23)

• **Man**<sup>H120</sup> (after sinned) = **erred** <sup>H603</sup> **flesh** <sup>H132</sup> And the LORD said, My spirit shall not always strive with man, <sup>H120</sup> for that he also is **erred** <sup>H603</sup> **flesh**. (Gen 6:3)

• **The man**<sup>H120</sup> (before sinned) = **The life-spirit of the soul**

→ Originally, the man/male and female, Gen 6:2 **adam** was created in **God's** image (Gen 1:27), but after the man<sup>H120</sup> sinned, **the ground**<sup>H127</sup> was cursed, and the dust of the ground, which is the **flesh of the life of the soul** lost its **mist of the earth**<sup>H772</sup> that **watered the whole face of the ground** (Gen 2:6), therefore became **dry** which is **earth**<sup>H772</sup> (Gen 3:17, Gen 1:10). In other words, it became **erred**<sup>H603</sup> **flesh**<sup>H132</sup> (a flesh without life).

This is what **Ezekiel** meant when he said about **dried bones**: "Then he said unto me, Son of man, these bones are the whole house of Israel; behind, they say, Our bones are dried, and our hope is lost; we are cut off for our parts. (Eze 37:11)

→ Therefore prophecy and say unto them, **Thus saith The Lord (YHWH)**<sup>H136</sup> **Behold, O my people, I will open your graves, and cause you to come up out of your graves, and bring you into the land (ground)**<sup>H772</sup> **of Israel**. (Eze 37:12)

→ This prophecy by **the Lord (YHWH)**<sup>H136</sup> **Behold, O my people, I will open your graves, and cause you to come up out of your graves, and bring you into the land (ground)**<sup>H772</sup> **of Israel**. (Eze 37:12)

**Fulfilled the prophecy of Ezekiel (Eze 37:11-14)**

**Risen Christ** → became the **first-fruits of them that slept**

→ That **slept** means the death of man<sup>H120</sup> (1Co 15:20-22).

→ "For since by **man**<sup>H120</sup> came **death** by **man**<sup>H120</sup> came also **the resurrection of the dead** (1Co 15:21)"

① **Christ the first-fruits** → ② **They that are Christ's at his coming**

→ By rising from the dead, **Christ defiled death, and the next are man**<sup>H120</sup> **in Christ** (1Co 15:23)

Since **Christ** is risen, the next is **they** that are **Christ's coming**

If at His coming, who are "they"? or who are **His first-fruits**?

→ It is revealed in **David's** response regarding **his house** before the **LORD** in **2Sa 7:25-26** and **2 Samuel 7** also corresponds to the **144,000** described in Revelation 7, 14, and 21.



Jerusalem

How it all began

Prepare ye the way of the Lord, make His paths straight, John the Baptist, preached in the wilderness of Judaea.

→ **Repent** ye, for **the kingdom of heaven** is at hand" (Mat 3:1-3).

After that John was put in prison, **Jesus came** into Galilee, preaching the **gospel of the kingdom of God**.

→ "The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand: **repent ye, and believe the gospel**."

Thus it is written, and thus

→ It behoved **Christ to suffer**, and to **rise from the dead** the third day. (Luk 24:46)

→ **The repentance and remission of sins** should be preached in Christ's name **among all nations**.

→ **Beginning at Jerusalem** (Luk 24:47) **You are witnesses of these things** (Luk 24:48)

But why tarry in the city of Jerusalem?

Luk 24:49 And, behold, I send the promise of my Father upon you.

→ but **tarry ye in the city of Jerusalem**.

→ until ye be endued with **power from on high**.

The meaning of the city of Jerusalem

**Jerusalem is the city of the great King** (Mat 5:35) and **a city of truth** (Zec 8:3), where **the house of the LORD** is (Ezr 1:3) and where **His name is** (2Ch 6:3-5)

→ Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? (1Co 3:16)

Thus, **tarrying in the city of Jerusalem** means **dwelling in the house of the LORD, in the truth of His great name in you**.

Those who **dwell at Jerusalem** are **Jews and devout men** (Act 2:5)

→ Have **seen the LORD** (Jm 20:19), therefore **did** (Jm 20:20).

→ **Be filled with the Holy Spirit** (Jm 20:29) or **new wine** (Lec 2:13)

→ **For the kingdom of God is not in word**, (1Co 4:20)

"These are the words which I spoke unto you, while I was yet with you, that **all things must be fulfilled**, which were **written in the law of Moses**, and **in the prophets** and **in the psalms**, concerning me" (Luk 24:44)

Then **opened he their understanding**, that they might **understand the scriptures**. (Luk 24:45)

**God's people, Israel, whom God redeemed from Egypt, who are of the house of David for a great while to come, they are virgins, the firstfruits unto God and to the Lamb, the number of all the tribes of the sons of Israel who are sealed, having a Lamb's Father's name written in their foreheads, singing a new song before the throne, redeemed from the ground,**

**The firstfruits of Christ at His coming is one nation of all of God's people**

Who were **redeemed from Egypt** to put **His name in their foreheads**.

→ They are **not defiled with women**, for they are **virgins** (Rev 14:4)

→ **Followed the Lamb** **whithersoever he goes** (Rev 14:4)

→ **Redeemed from among men** (Rev 14:4)

→ **The firstfruits unto God and to the Lamb** (Rev 14:5)

→ In their **mouths was found no guile**.

→ **without fault** before the throne of **God**

(Ваҳй 7:9–12) Анбӯҳи бузурги бешумор (Хамаи халқҳо, қабилаҳо, қавмҳо ва забонҳо)

**Ваҳй 7:9** Баъд аз ин ман дидам, ва инак, мардуми бисъёре, <sup>G3793</sup>ки ҳеч кас онро рақам зада наметавонад, тамоми миллатҳо, <sup>G1484</sup>ва қабилаҳо (қабилаҳо), <sup>G5443</sup>ва одамон, <sup>G2992</sup>ва забонҳо (узви бадан), <sup>G1100</sup>пеш истода (дармавҷудияти) <sup>G1799</sup>тахт, ва пештар (дармавҷудияти) <sup>G1799</sup>Барра (арнион), <sup>G721</sup>либоси сафед дар бар доштанд, ва кафҳо <sup>G5404</sup>дар дасти онҳо;

**Ваҳй 7:10** Ва бо овози баланд нидо карда, мегуфт: «Наҷот ба Худои мо, ки бар тахт нишастааст ва ба Барра».

**Ваҳй 7:11** Ва ҳамаи фариштагон гирди тахт меистоданд, ва дар бораи пирон ва чор ҳайвони ваҳшӣ (ҳайвони зинда), <sup>G2226</sup>ва пеши тахт рӯй ба рӯи худ афтада, Худоро сачда карданд,

**Ваҳй 7:12** Гуфт: Омин  
Баракат, ва ҷалол, ва ҳикмат, ва шукргузорӣ, ва иззат ва қудрат, <sup>G1411</sup>ва тавоноӣ (қувват), <sup>G2479</sup>то абад барои Худои мо бод. омин.

☞ **Ваҳй 7:9** Пас аз ин ман нигоҳ кардам, ва инак, **бузург** <sup>G4183</sup>**сершумор** (мардум), <sup>G3793</sup>ки онро касе рақам карда наметавонист,

тамоми миллатҳо (ягона), <sup>334</sup>қабилаҳо, қавмҳо ва забонҳо (узви бадан), дар назди тахт истода ва **бағӯсфанд**, либоси сафед дар бар, кафи даст дар даст,

☞ **Ваҳй 7:10** ва бо овози баланд фаръёд зада, мегуфт:

"**Наҷот** ба мо тааллуқ дорад **Худоё** ки дар тахт нишастааст, ва ба **Барра!**"

☞ **Ваҳй 7:11** Ва ҳамаи фариштагон дар гирди тахт ва пирон ва чор ҳайвон (4) истода буданд, ва дар пеши тахт рӯй ба замин афтада, сачда карданд **Худоё**,

☞ **Ваҳй 7:12** Гуфт: «Омин:

**Баракат**, ва ҷалол, ва ҳикмат, ва шукргузорӣ, ва иззат, ва қувват ва қувват, ба мо бошад **Худоё** то абаддудахр. омин."

#### -Шумораи зиёди бешумор

→ Аҳамият диҳед, ки 144,000 намояндагӣ мекунанд **Як миллат аз тамоми халқи Худо**.

Аммо шакли ягонаи «тамоми миллат (**Ваҳй 7:9**)» ишора мекунанд ба анбӯҳи бузурги «бешумор» аз тамоми миллатҳо, қабилаҳо, халқҳо ва забонҳо кистанд **узви бадани Масех**.

- Ҳастанд **муқаддасон** ки аз нагирифтани нишони хайвони ваҳшӣ асир мешаванд ва кушта мешаванд дар давоми мусибати бузург. <sup>335</sup>Онҳо чомаҳои сафед дар бар хоҳанд кард, ва кафи дастҳояшон дар қаҳва доранд

ҳузури тахт ва **Барра** (арнион), <sup>G721</sup> бо овози баланд гиря мекунанд "**Наҷот** ба мо **Худоё** ки дар болои он нишастааст

**тахт**, ва ба **Барра**. <sup>G721</sup>»

(**Ваҳй 7:13-15**) **^**а-соне, ки аз мусибати бузург мебароянд, дар тан либоси сафед доранд

**Ваҳй 7:13** Ва яке аз пирон ба ман ҷавоб дода, гуфт:

Инҳо чӣ ҳастанд, ки дар тан либосҳои сафед доранд? ва аз кучо омаданд?

**Ваҳй 7:14** Ва ман ба ӯ гуфтам: «Эй оғо (Худованд, Кириос) <sup>G2962</sup>ту медонӣ.

Ва ба ман гуфт: «Инҳоянд, ки аз мусибати бузург баромаданд; ва чомаҳои онҳоро шуста, дар хуни Барра (арнион) сафед кардаанд. <sup>G721</sup>

**Ваҳй 7:15** Бинобар ин онҳо дар пеши тахти Худо ҳастанд ва шабу рӯз дар маъбади Ҷ ба Ҷ хизмат мекунанд; ва Нишинандаи тахт дар миёни онҳо сокин хоҳад шуд.

☞ **Ваҳй 7:13** Ва яке аз **пирон** ҷавоб дод ба ман (Юҳанно),

"Инҳо дар кистанд? **либосҳои сафед**, ва аз кучо омадаанд?"

☞ **Ваҳй 7:14** Ва ман ба ӯ гуфтам: **Худовандо**, ту медонӣ.»

<sup>334</sup>Видеои 16. «Гарияҳо (5/10). [www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/](http://www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/).

<sup>335</sup>Ба "**(Ваҳй 14:14-16)** «Хосилот», «Фаъолият» (серияи 2-юми соати 3).»

Пас, ӯ ба ман гуфт: «Инҳоянд, ки аз онҳо берун омадаанд **мусибати бузург**, ва **чомаҳои худро шуста** ва онҳоро сохт **сафеддархуни Барра**.

→ Онҳое, ки дар **либосҳои сафед** аз «**мусибати бузург**,» онҳоро шуста **чомаҳо**, ва онҳоро сохт **сафеддархуни Барра** (арнион)<sup>6721</sup>

→ Матои катон дар қабре, ки Исо гузошта шуда буд, гузошта шуда буд ва чомае, ки дар хуни ӯ тар карда шудааст

даъват кард, **логотипи Худо**, ки лашкарҳо дар осмон либосдоранд, **сафед** ва **тоза**.<sup>336</sup>

☞ **Ваҳй 7:15** Аз ин рӯ, онҳо пеш аз он (дар ҳузури)<sup>61799</sup> **тахти Худо**, ва шабу рӯз дар маъбади ӯ ба ӯ хизмат кунед. Ва Он ки бар тахт менишинад, дар миёни онҳо сокин хоҳад буд.

→ Он ки бар тахт нишастааст: **Худоё**.

→ Твай муқаддасони мусибати бузургдар ҳузури хоҳад буд **тахти Худо**, шабу рӯз ба Худо хизмат кардан дар **маъбади Худо**.

(**Ваҳй 7:16-17**) Барра (тҷўпон) онҳоро меҳўронад ва ба чашмаҳои зиндаи об мебарад

**Ваҳй 7:16** Онҳо дигар гурусна нахоҳанд монд ва ташна нахоҳанд монд; ва офтоб низ нур нахоҳад шуд (афтад)<sup>64098</sup> бар онҳо, на гармӣ.

**Ваҳй 7:17** Барои **Барра** (арнион)<sup>6721</sup> ки дар миёни тахт аст ба онҳо ғизо медиҳад, ва онҳоро ба сӯи чашмаҳои зиндаи обҳо хоҳад бурд; ва **Худоё** тамоми ашкро аз чашмонашон пок хоҳад кард.

☞ **Ваҳй 7:16** Онҳо дигар гурусна ва ташна нахоҳанд буд, ва офтоб ва гармӣ бар онҳо намеафтад.

☞ **Ваҳй 7:17** Фё **Барра** ки дар миёни тахт аст онҳоро чўпон хоҳад кард ва онҳоро ба чашмаҳои зиндаи обҳо мебаред. Ва **Худоё** хар ашкро аз чашмонашон пок мекунад.

→ Фё **Барра** (арнион)<sup>6721</sup> ки дар миёни тахт аст хоҳад **сгепперд** онҳоро роҳбарӣ кунед (онҳое, ки дар либосҳои сафед аз мусибати бузург баромаданд) ба чашмаҳои зиндаи об. Ва **Худоё** тамоми ашкро аз чашмонашон пок мекунад.

<sup>336</sup>Видеои 43. «(Бо роҳбарии Рӯҳ) Писарони Худо» [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/43-spirit-led-the-sons-of-god/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/43-spirit-led-the-sons-of-god/).

## Боби 8

(Ваҳй 8:1 -5) Кушода шудани муҳри 7-ум

**Ваҳй 8:1** Ва хангоме ки ӯ муҳри ҳафтумро кушод, тақрибан ним соат дар осмон хомӯши ҳукмфармо буд.

**Ваҳй 8:2** Ва ҳафт фариштаро дидам, ки дар пеши Худо истода буданд; ва ба онҳо ҳафт карнай дода шуд.

☞ **Ваҳй 8:1** Ва хангоме ки ӯ кушод **баҳафтум (7-ум) муҳр**, дар осмон қариб ним соат хомуши ҳукмфармо буд.

☞ **Ваҳй 8:2** Ва ман (Юҳанно) дидам **баҳафт (7) фариштагон** ки дар пеш истодаанд **Худоё**, ва ба онҳо дода шуд **ҳафт (7) карнайҳо**.

→ Вмурғ **7-ум муҳр** кушода шуд, 7 фаришта дар пеш истода буданд **Худоё** карнайҳои худро навохтанианд.

- Дуои муқаддасон дар назди Худо боло рафт

**Ваҳй 8:3** Ва фариштаи дигаре омада, назди қурбонгоҳ истод, ва дар даст маҷмари тилло;

ва ба ӯ бӯхури бисёре дода шуд, <sup>G2368</sup>

ки онро бо дуои ҳамаи муқаддасон (муқаддас) бихонад. <sup>G40</sup>

бар қурбонгоҳи тиллоӣ ки пеш аз тахт буд.

**Ваҳй 8:4** Ва дуди бӯхур, <sup>G2368</sup> ки бо дуоҳои муқаддасон (муқаддасони муқаддас) омадаанд, <sup>G40</sup>

аз дасти фаришта ба ҳузурӣ **Худо** боло рафт.

**Ваҳй 8:5** Ва фаришта бӯхурро гирифт, <sup>G3031</sup> ва онро аз оташи қурбонгоҳ пур карда, ба замин андохт; <sup>G1093</sup>

ва садоҳо ва раъдҳо ва барқҳо ба амал омаданд, <sup>G796</sup> ва заминчунбӣ.

☞ **Ваҳй 8:3** Он гоҳ фариштаи дигаре бо бӯхури тилло омада, назди қурбонгоҳ истод. Ба ӯ бӯхури зиёде доданд: ки онро бо **намоз аз ҳама муқаддасон**, дар қурбонгоҳи тиллоӣ дар назди тахт.

☞ **Ваҳй 8:4** Ва дуди бӯхур бо **намоз аз муқаддасон**, ба боло боло (дар ҳузурӣ) <sup>G1799</sup> **Худоё** аз дасти фаришта.

☞ **Ваҳй 8:5** Сипас фаришта бӯхурро гирифта, аз он пур кард **оташ аз қурбонгоҳ**, ва онро ба замин партофт. Ва садоҳо, раъдҳо, барқҳо ва заминчунбӣ ба амал омаданд.

→ Дар Таврот, орди хушк барои қурбонии гуноҳ истифода мешуд ва он ба қурбонии доимии гӯшти табдил ёфт.

**вақте ки бо равшан омехта**, ки қоҳин бояд онро пурра сӯзонад (баҳролуд) то ба он бӯи ширин пешкаш кунад

**Худованд (Худовандо)** дар рӯзе, ки Ҳорун ва писаронаш тадҳин карда мешаванд. <sup>337</sup>

- Вмурғ барои ҳадияи доимии гӯшти ва нӯшоки як миқдори моеъ шароб истифода мешуд (як барра дар

**сахар ва як шом**), он маззаи ширин мегардад, ки аз қониби **оташ ба Худованд**. <sup>338</sup>

→ Пешниҳодҳое, ки аз қониби **оташ ба Худованд** ба қурбонии сӯхтани доимӣ табдил меёбад

наслҳо дар **дараз иди хаймаҳо дар ҳузурӣ Худованд (Худовандо)**, ки ӯ

бо банӣ-Исроил вомахӯрад, сӯхбат мекунад ва сукунат мекунад, зеро **Худованд (Худовандо)** онхост **Худоё (Лохим)**.

→ **Худованд (Худовандо)** ба хонадони Исроил ва ба хонадони Яҳудо ваъда дода буд, ки ӯ неки мекунад

чиз. «Чизи нек» ба Шоҳаи адолат дахл дорад, ки то Довуд барои иҷрои он ба воя мерасад

**ҳукм** ва адолат дар замин, ки Яҳудоро наҷот хоҳад дод ва Ерусалимро ба исми амн хоҳад кард

<sup>337</sup> Муроҷиат кунед **Ваҳй 6:6**. 1/10 эфа орд = қурбонии гуноҳ (бо равшан) → қурбонии доимии гӯшти (қоҳин барои пурра сӯзондан)

то ки дар рӯзе ки Ҳорун ва писаронаш тадҳин шаванд, барои Худованд атри ширин пешкаш кунед, нахӯред.

<sup>338</sup> Муроҷиат кунед **Ваҳй 6:6**.

аз **Худованд** адолати мо кист **Исои Масеҳ** ([1 Юҳанно 2:1](#)).

- Эзоҳ: Шумо бо хуни гаронбаҳо харидаед (харидаед). **Масеҳ** (**Исочун барра**<sup>G286</sup> бе айб ва бе доғ, ки шуд **Масеҳ** Фисҳи мо), ва **ба Худовандо** (*despotēs*)<sup>G1203</sup> аст, ки ту ва Исроили халқи Худоро харидаам ба василаи одилони Худ аз замини Миср ба хоки муқаддас мебароем тавозуни, сангҳо, эфа ва ҳин ([2 Пот 2:1](#)). **Худованд** (*despotēs*) аст **Худованд** (**Худованд**) ки шумо шуд **Худоё**, ё **Худованд Исои Масеҳ** мо **Худоё**.<sup>339</sup>

---

<sup>339</sup>Муроҷиат кунед [Ваҳй 6:6](#) & [Ваҳй 6:11](#).

Daniel 9:27		Moedim	#	Duration	Jewish Calendar	2024 God's Calendar	Feast	Event	Bible Verse	Status
69 Weeks	Spring Feasts	1	14 Days	Nissan 14	End of the Day, April 22, 2024	Passover (Shabbat)	Jesus' Crucifixion	Leviticus 23:4-8	<b>Fulfilled</b> (at Christ's 1st coming)	
		2	24 Hours	Nissan 15-22	April 23 – April 29, 2024	Unleavened bread (Chag Hamotzi)	Jesus' Burial (in the grave)	Leviticus 23:6		
		3	3 (2-6) Days	Nisan 17	Sunday of Unleavened Bread (April 24 or April 28, 2024)	First Fruits (Yom habikkurim)	Christ's Resurrection	Leviticus 23:10		
		4	50 Days (7days * 7wk)+1	Sivan 7 (50 days after Firstfruits)	June 12 or June 16, 2024	Pentecost (Feast of Weeks) (Shavu'ot)	The Holy Spirit is given	Leviticus 23:16		<b>Fulfilled</b>
1 Week (70th Week)	Fall Feasts	5	135 Days	Tishrei 1	October 3, 2024 (Rosh Hashanah)	Trumpets (Yom Teruah)	The feast of trumpets is observed over two days because the new moon can appear on either day that no one knows (Mat 24:36).	Leviticus 23:24	To be Fulfilled	
		6	10 Days	Tishrei 10	October 12, 2024 (Begins at sundown)	The Day of Atonement (Yom Kippur) the holiest, Tabernacles (or Booths) (Sukkot)		Leviticus 16; 23:26-32		
		7	5 Days	Tishrei 15-22	October 17–24, 2024			Leviticus 23:34		
Thefulness of the Gentiles										
73 Days Dec 26, 2024 – Jan 2, 2025 Hanukkah										
What will happen?	Moedim	#	Duration	Harvest		Expected time	Feast	Event	Bible Verse	Status
				BARLEY	WHEAT					
Harvests		1	The Great Tribulation		At the start of the Great Tribulation	Before The feast of Trumpet	Wise virgins (the 144,000) First to be raptured before the Great Tribulation)	Rev 7:4-8	To be Fulfilled	
		2	Tribulation (3.5 years)	GRAPE	The coming of the Lord Jesus Christ	The day of Atonement	Foolish virgins (the 2nd rapture for the Great Tribulation Holy saints)	Rev 7:9, Rev 11:14, Rev 14:14		
		3		GRAPE	Christ's appearing (The clusters of the vine)	Feast of Tabernacles	Other virgins (On the ground during a 1,000 years)	Rev 20:5-6		

(Ваҳй 8:6) 7 фаришта бо 7 карнай барои садо додан омода мешаванд

**Ваҳй 8:6** Ва ҳафт фаришта, ки ҳафт карнай доштанд, барои навохтан омода шуданд.

☞ **Ваҳй 8:6** Ва ҳафт (7) **фариштагон** ки ҳафт дошт (7) **карнайҳо** худро ба садо тайёр карданд.

(Ваҳй 8:7) Фариштаи 1-ум карнай навохт (1/3 дарахтон ва тамоми алафҳои сабз сӯхт)

**Ваҳй 8:7** Фариштаи аввал садо дод, ва аз паи жола омад ва оташ бо хун омехта, ва бар замин (замин) партофта шуданд; <sup>G1093</sup> ва сеяки дарахтон сӯхта, тамоми алафҳои сабз сӯхт.

☞ **Ваҳй 8:7** Аввал (1-ум) **фаришта** садо дод:

Ва жола ва оташ бо хун омехта омада, ба замин афтид.  
Ва сеяки (1/3) дарахтон сӯхта, тамоми алафҳои сабз сӯхт.

- ① **Аввал(1-ум)фаришта** садо дод (карнай):  
**Салом** ва **оташ** бо омехта **хун** ба замин партофта шуданд.  
→ Сеяки (1/3) дарахтон, инчунин тамоми алафҳои сабз сӯхтаанд.

(Ваҳй 8:8–9) Фариштаи дуюм карнай навохт (1/3 баҳрҳо, мавҷудоти зинда ва киштиҳои харобшуда)

**Ваҳй 8:8** Ва фариштаи дуюм садо дод, ва чун кӯҳи бузурге буд, ки дар оташ фурӯзон ба баҳр андохта шуд; ва қисми сеюми баҳр хун шуд;

**Ваҳй 8:9** Ва қисми сеюми махлуқот <sup>G2938</sup> ки дар баҳр буданд ва ҳаёт доштанд, мурд; ки қисми сеюми киштиҳои нобуд карда шуданд.

☞ **Ваҳй 8:8** Баъд дуюм (2-ум) **фаришта** садо дод:

Ва чизе монанди кӯҳи бузурге, ки дар оташ фурӯзон ба баҳр андохта шуд, ва сеяки (1/3) баҳр хун шуд.

☞ **Ваҳй 8:9** Ва сеяки (1/3) мавҷудоти зинда дар баҳр мурданд ва сеяки (1/3) киштиҳои нобуд шуданд.

- ② **Дуюм(2-ум)фаришта** садо дод (карнай):  
Яке мисли кӯҳи бузурге, ки дар оташ фурӯзон аст, ба баҳр андохта шуд.  
→ Сеяки (1/3) баҳр хун шуд.  
→ Сеяки (1/3) мавҷудоти дар баҳр мурданд.  
→ Сеяки (1/3) киштиҳои нобуд карда шуданд.

(Ваҳй 8:10-11) Фариштаи 3-юм карнай зад (Яш ба 1/3 дарёҳо афтодааст.)

**Ваҳй 8:10** Ва фариштаи сеюм садо дод, ва аз осмон ситорай бузурге афтод, ки мисли чароғи фурӯзон буд; <sup>G2985</sup> ва бар сеяки дарёҳо ва бар чашмаҳои об афтод;

**Ваҳй 8:11** Ва номи ситораро Ормон меноманд:

ва сеяки обҳо кирмак шуд;  
ва бисъёр одамон аз об мурданд, зеро ки онҳо талх шуда буданд.

☞ **Ваҳй 8:10** Сипас сеюм (3-юм) **фаришта** садо дод:

Ва ситорай бузурге аз осмон афтода, чун чароғи фурӯзон шуд, ва ба сеяки (1/3) дарёҳо ва чашмаҳои об афтод.

☞ **Ваҳй 8:11** Ва номи ситора аст **Яшон**.

**Сеяки (1/3) обҳо ба кирмак табдил ёфтанд,**  
**ва бисъёр одамон аз об мурданд, зеро он талх буд.**

- ③ **Твай сеюм(3-юм)фаришта** садо дод (карнай):



Ситораи бузурге аз осмон, ки чун чароғ фурӯзон аст, ба 1/3 дарёҳо ва чашмаҳои об афтод.  
(Тноми ситора аст **Яшон**).

→ Сеяки (1/3) обҳо кирмак шуд, ва бисёр одамон аз обҳои он мурданд  
талх кард.

([Ваҳй 8:12-13](#)) Фариштаи 4-ум карнай навохт (1/3 офтоб, моҳ ва ситораҳо тира шуданд)

[Ваҳй 8:12](#) Ва фариштаи чорум садо дод,  
ва сеяки офтоб ва сеяки моҳ ва сеяки ситорагон зада шуд;  
Ба тавре ки сеяки онҳо тира шуд, ва рӯз ба сеяки он равшани надод ва шаб низ ҳамин тавр.  
[Ваҳй 8:13](#) Ва ман дидам, ва шунидам, ки фариштае дар миёни осмон парвоз карда, бо овози баланд мегуфт:  
«Вой, вой, вой бар ҳоли сокинон (сокинон) <sup>G2730</sup> аз замин (замин) <sup>G1093</sup>  
ба сабаби дигар садоҳои карнайи се фаришта, ки ханӯз навохтаанд!»

☞ [Ваҳй 8:12](#) Сипас чорум (4-ум) фаришта садо дод:

Ва сеяки (1/3) офтоб, сеяки (3) моҳ ва сеяки (3) ситорагон,  
то сеяки онҳо (1/3) тира шуданд.  
Сеяки (1/3) рӯз нур намеодод, ва инчунин шаб.

☞ [Ваҳй 8:13](#) Ва ман нигоҳ кардам, ва шунидам, ки фариштае аз миёни осмон парвоз карда, бо овози баланд мегуфт:

«Вой, вой, вой бар ҳоли сокинони замин,  
ба сабаби дигар садоҳои карнайи се фаришта, ки ба навохтанашон наздиканд!»

④ **Твай баромад** (4-ум) фаришта садо дод (карнай):

→ Сеяки (1/3) офтоб, моҳ ва ситорагон тира шуданд.

→ Асеюм (1/3) рӯзнур намеодод, шаб низ.

➤ **Вой, Вой, вой** (3 карнайи дигар аз 3 фаришта монданд)

→ Як кунче, ки дар миёни осмон парвоз мекунад, мегӯяд:

«Вой, вой, вой бар ҳоли сокинони замин, аз садоҳои дигар  
карнай аз се (3) фариштае, ки садо медиҳанд (3 вой)!"

## Боби 9

(Ваҳй 9:1–5) Фариштаи 5-ум карнай навохт (1-ум қарздор)

**Ваҳй 9:1** Ва фариштаи панҷум садо дод, ва ман дидам, ки ситорае аз осмон ба замин (замин) афтод. <sup>G1093</sup>  
ва калиди бепоён ба ӯ дода шуд <sup>G12</sup> чоҳ. <sup>G5421</sup>

**Ваҳй 9:2** Ва чоҳи беқабро кушод; ва аз чоҳ дуд мисли дуди кӯраи бузург берун баромад;  
ва офтобу ҳаво аз дуди чоҳ тира шуданд.

**Ваҳй 9:3** Ва аз дуд малах бар замин (замин) баромад. <sup>G1093</sup>  
ва ба онҳо қудрат дода шуд, <sup>G1849</sup>

чун каждӯмҳои замин (замин) <sup>G1093</sup> қудрат (ваколат) дошта бошад. <sup>G1849</sup>

**Ваҳй 9:4** Ва фармуда шуд (гуфт) <sup>G4483</sup> онҳо, ки

ба алафи замин (замин) осеб нарасонанд, <sup>G1093</sup> на ягон чизи сабз, <sup>G5515</sup> на ягон дарахт;  
балки танҳо он мардон <sup>G444</sup> ки дар он мӯҳри Худо надоранд <sup>G1909</sup> пешониашон.

**Ваҳй 9:5** Ва ба онҳо дода шуд, ки накушанд, балки панҷ моҳ азобашон кунанд.  
ва азоби онҳо мисли азоби каждӯм буд, вақте ки одамро бизанад. <sup>G444</sup>

☞ **Ваҳй 9:1** Сипас панҷум (5-ум) фаришта садо дод:

Ва ман дидам, ки ситорае аз осмон ба замин афтодааст. Калиди чоҳи бетағ ба ӯ дода шуд.

### ➤ Яқумин аз 3 мусибат

⑤ **Тӯ панҷум (5-ум) фаришта садо дод (карнай):**

→ Ситорае аз осмон ба замин афтод.

→ Ситорае, ки аз осмон афтод, калиди чоҳи бетағро гирифт.

☞ **Ваҳй 9:2** Ва чоҳи бепоёнро кушод, ва аз чоҳ дуд мисли дуди кӯраи бузург баромад.

Пас аз дуди чоҳ офтобу ҳаво тира шуд.

☞ **Ваҳй 9:3** Пас аз дуд малах ба замин баромад.

Ва ба онҳо қудрат дода шудааст, чунон ки каждӯмҳои замин қудрат доранд.

☞ **Ваҳй 9:4** Ба онҳо амр шуда буд, ки ба алафи замин, ё ба ягон сабза ва ҳеҷ дарахт осеб нарасонанд,  
балки фақат одамоне, ки мӯҳри онро надоранд **Худоё** дар пешониашон.

☞ **Ваҳй 9:5** Ва на ононро бикӯшанд, балки панҷ рӯз азобашон кунанд. **5) моҳҳо.**

Азоби онҳо мисли азоби каждӯм буд, ки одамро мезанад.

→ Вақте ки чоҳи бепоёнро кушода шуд, ва дуд мисли дуди кӯраи бузург аз чоҳ баромад,  
ва офтобу ҳаво аз дуди чоҳ тира шуд.

- Он гоҳ малахҳо аз дуди рӯи замин баромаданд, ва ба онҳо қудрат дода шуд, чунон ки каждӯмҳои рӯи замин қудрат доранд. Ба малахҳо гуфта мешуд, ки на ба алафи замин, на ба ягон сабза, на ба ягон дарахт зарар нарасонанд, балки фақат ҳамон одамоне <sup>G444</sup> ки мӯҳри онҳо надоранд **Худоё** дар пешониашон.

- Ба ибори дигар, ба малахҳо қудрат дода шудааст, ки ба онҳое, ки ба Инҷили онҳо бовар намекарданд, зарар расонанд

начот пас аз шунидани онҳо логотипи ҳақиқат. Азбаски онҳо бовар намекарданд, бо мӯҳр баста нашудаанд

Рӯҳулқудсаз ваъда (Эфсӯсиён 1:13).

(Ваҳй 9:6) Марг аз мардон гурезад

**Ваҳй 9:6** Ва дар он айём одамоне хоҳад буд <sup>G444</sup> маргро ҷустуҷӯ кунед, ва нахоҳанд ёфт;  
ва орзуи мурдан хоҳад шуд, ва мамот аз онҳо гурезад.

☞ **Ваҳй 9:6** Ва дар он рӯзҳо (дар давраи қарзи аввал), одамоне маргро меҷӯянд, аммо намеёбанд.

Онҳо орзуи мурдан хоҳанд дошт, аммо марг аз онҳо мегурезад.

→Ин пеш аз дарави 2-юм руй медихад.<sup>340</sup>

(Ваҳй 9:7–10) Мисоли малах (Одамонро 5 моҳ озор диҳед)

**Ваҳй 9:7** Ва шаклҳо (монандӣ)<sup>G3667</sup> аз малах<sup>G200</sup> мисли аспоне буданд, ки ба чанг омода шудаанд (чанг);<sup>G4171</sup> ва бар сари онҳо мисли тоҷҳо мисли тилло буд, ва рӯйхошон мисли чеҳраи одамон буд.<sup>G444</sup>

**Ваҳй 9:8** Ва мӯяшон мисли мӯйи занон, ва дандонхошон мисли дандонҳои шер буд.

**Ваҳй 9:9** Ва онҳо синабандҳо доштанд, мисли синабандҳои оҳанин; ва садои болҳои онҳо мисли садои аробаҳо буд<sup>G716</sup> аз бисъёр аспходавидан ба чанг (чанг).<sup>G4171</sup>

**Ваҳй 9:10** Ва думхошон мисли каждумҳо буданд, ва дар думхошон неш дошт; ва қудрати онҳо (мақом)<sup>G1849</sup> ба одамон зарар расондан буд<sup>G444</sup> панҷ моҳ.

- ☞ **Ваҳй 9:7** Ва монандӣ **малахҳо** монанди аспхое буд, ки ба чанг тайёр карда шудаанд. Дар сари онҳо тоҷҳои тиллоӣ буд, ва рӯйхошон мисли чеҳраи одамон буд.
- ☞ **Ваҳй 9:8** Ва мӯйҳои онҳо мисли мӯйҳои занона ва дандонхошон мисли дандонҳои шер буданд.
- ☞ **Ваҳй 9:9** Ва онҳо синабандҳо мисли синабандҳои оҳанин доштанд, ва садои болҳои онҳо мисли садои аробаҳо буд, ки аспҳои зиёде ба чанг медаванд.
- ☞ **Ваҳй 9:10** Ва онҳо мисли каждум думҳо доштанд ва дар думхошон неш дошт. Салоҳияти онҳо панҷ нафарро озор додан буд. **5)моҳҳо**.

- Ба малахҳо ҳақ надоштанд, ки онҳоро бикунанд, балки панҷ сол азоб диҳанд (**5)моҳҳо**).<sup>G444</sup>

(Ваҳй 9:11) Подшоҳи фариштаи чоҳи бепоён (Аполлион)

**Ваҳй 9:11** Ва бар онҳо подшоҳе дошт, ки фариштаи чоҳи бетабор аст, ки номаш дар забони ибронӣ Абаддон аст (маънои “ҳалокшавӣ”),<sup>G3</sup> аммо дар забони юнонӣ номи ӯ Аполлион (маънои “вайронкунанда”) дорад.<sup>G623</sup>

- ☞ **Ваҳй 9:11** Ва фариштаи чоҳи бепоён бар онҳо подшоҳ буд, ки номаш дар забони ибронӣ Абаддон аст (маънои “ҳалокшавӣ”), аммо дар юнонӣ ном дорад **Аполлон** (маънои «вайронкунанда”).

→Номи подшоҳи фариштаи чоҳи бепоён: Абаддон (ба забони ибрий) ва Аполлион (ба юнонӣ).

- **Аполлон**<sup>G623</sup> (фариштае, ки подшоҳи чоҳи бепоён аст)  
-Фариштаи подшоҳи чоҳи бепоён Аполлион аст (Стронг<sup>G623</sup>, *apollyōn*),<sup>G623</sup> маънои «вайронкунанда» аст.

→Ин Аполлон, Стронг<sup>G623</sup>, *apollyōn*, узви фаъоли *apollymi* (Strong's<sup>G622</sup>, *ἀπόλλυμι*), ки маънои «ҳалок шудан ё нобуд кардан» аст.

→Ҳарду **Аполлон** ва **ҳалокат** ҳамон калимаи решаи юнонӣ, *apollymi* (барои нобуд кардан, Strong's<sup>G622</sup>).

- Маънои нобудшавӣ

→ **Фалокат** (Қувват<sup>G684</sup>, *ἀπώλεια*, *apōleia*) аз ҳосилаи тахминии аз *ἀπόλλυμι* (Қувват<sup>G622</sup>, *apollymi*), ки маънои «ҳалок шудан ё нобуд кардан» мебошад.

→Худо ғзаби Худро нишон медиҳад ва қудрати Худро бо рехтани зарфҳои ғзаб, ки ба таври комил барои **харобӣ** (ба Рӯм 9:22).<sup>G684</sup>

*ба Рӯм 9:22* Чӣ шавад, агар **Худоё**,<sup>G2316</sup> тайёр аст хашми худро баён кунад,<sup>G3709</sup> ва қудрати худро (тавон) кунад<sup>G1415</sup> маълум, зарфҳои ғзабро бо сабри зиёд тоб овард<sup>G3709</sup> мучаҳҳаз (комил)<sup>G2675</sup> ба **харобӣ**.<sup>G684</sup>

-**Фалокат** против **Наҷот**

- Рӯзи бузурги ғзаби Барра, вақте ки мӯҳри 6-ум кушода мешавад (**Ваҳй 6:12-17**).
- **Ғзаби Худо** пас аз садои 7-уми карнай дар рӯи замин рехта мешавад (7 шиша, **Ваҳй 16**).

<sup>340</sup>Ба “[3] 70 ҳафтаи Дониёл” муроҷиат кунед.

-муқаддасони халқҳои ғайрияҳудиён хоҳанд буд ба вачд овард дар соати 3-ум  
(2<sup>НГ</sup>шавқ, Ваҳй 11:14).

→ Аз ин рӯ, шумо набояд аз душманони худ битарсед, зеро ин нишонаи Худо хоҳад буд  
Наҷот барои шумост, вале далели равшани ҳалокати онҳо (бадкорон).

Фил 1:28 *Ва дар ҳеч чиз аз душманони шумо ҳаросон нашавед:  
ки барои онҳо далели равшан аст.* <sup>G1732</sup>ҳалокат, <sup>G684</sup>  
балки ба тунҷот, ва он Худоё.

→ Ба ибораи дигар, "фалокат" антоними аст Наҷот.

#### Писари ҳалокат

- Бино бар Ваҳй 17:11, ҳайвони ваҳшӣ, ки ба "ҳалокат ё нобудшавӣ" меравад ҳайвони 2-юм ки писараш низ писари вай мешавад ҳалокат.<sup>341</sup>

Ваҳй 17:11 *Ва ҳайвони ваҳшии ки буд ва нест, ҳатто ҳаштум аст,  
ва аз ҳафт нафар аст ва ба он дохил мешавад ҳалокат.*

#### Одами гуноҳ

- Писари ҳалокат аз ҳайвони 2-юм (ки аз Аполлон) мешавад паёмбари козиб (Ваҳй 19:20) ки сокинони заминро водор хоҳад кард, ки ба ваҳши 1-ум тавассути Антимасеҳ саҷда кунанд (Юҳанно 17:12).
- (1) осмонҳову замин дар баробари рӯзи қиёмат дар оташ нигоҳ дошта шудаанд. ҳалокат<sup>G684</sup> аз мардони золим (чамъ, 2Пт 3:7), <sup>G444</sup> аз он ҷумла Даҷчал ва Паёмбари козиб.

2Пт 3:7 *Аммо осмонҳо ва замин, ки ҳоло ҳастанд, бо ҳамон калом нигоҳ дошта*

мешаванд,

*ба оташ дар муқобили рӯзи доварӣ нигоҳ дошта шудааст ва ҳалокат<sup>G684</sup> аз*

мардони золим.<sup>G444</sup>

→ Ҳам Антимас (марди гуноҳ) ва ҳам паёмбари козиб (писари ҳалокат),  
ки аз шайтонанд (1 Юҳанно 3:8) пеш аз омадани он ошкор карда

мешавад Худованд Исо

Масеҳ (дарави 2-юм) ва рӯзи Масеҳ (дарави сеюм) (2Т 2:1-3).

2-ум 2:1 *Акнун мо аз шумо, эй бародарон, илтимос мекунем, ки омадани  
мо Худованд Исои Масеҳ,*

*ва бо чамъ омадани мо назди Ё,*

2-ум 2:2 *То ки шумо ба зудӣ ба ларза наафтед, ё ба изтироб дучор нашавед, ва  
на аз рӯҳ,*

*на бо калима (логотип), на бо мактуб (нома)<sup>G1992</sup> чунон ки аз мо,  
чунон ки рӯзи Масеҳ дар даст аст.*

2-ум 2:3 *Бигзор ҳеч кас шуморо бо ҳеч вачҳ фиреб надиҳад:*

*зеро он рӯз нахоҳад омад,*

*магар он ки аввал фитна ояд (муртад),<sup>G646</sup>*

*ва он мард (якгона)<sup>G444</sup> аз гуноҳ<sup>G266</sup> ошкор шавад, писари ҳалокат,<sup>G684</sup>*

→ Писари Худо зоҳир гардид то корҳои шайтонро нест кунед зеро гуноҳ аз шайтон аст.

1 Юҳанно 3:8 *Ҳар кӣ гуноҳ мекунад, аз иблис аст; зеро ки иблис аз аввал гуноҳ*

мекунад.

*Ба ин мақсад Писари Худо зоҳир гардид,*

*то ки аъмоли иблисро нест кунад;*

<sup>341</sup>Ба "(Ваҳй 17:7-8) Асрори зан (Ҳайвони 2-юм - ки буд, нест ва меояд).»

(Ваҳй 9:12) Охири вой 1-ум

Ваҳй 9:12 Як вой гузашт; ва инак, боз ду мусибати дигар меояд

☞ Ваҳй 9:12 Як (1) вой гузашт. Инак, пас аз ин боз ду (2) мусибати дигар меояд.

(Ваҳй 9:13-16) Фариштаи шашум карнай навохт (Дуюм қарздор: 4 фаришта дар дарёи бузурги Фурот озод шуд)

Ваҳй 9:13 Ва фариштаи шашум садо дод, ва ман овозе аз чор шохи қурбонгоҳи тилло, ки дар пеш аст, шунидам. **Худоё**,

Ваҳй 9:14 Ба фариштаи шашум, ки карнай дошт, гуфт:

Чаҳор фариштаро, ки дар дарёи бузурги Фурот бастаанд, воз кунед.

Ваҳй 9:15 Ва чор фаришта озод карда шуданд, ки барои як соат ва як рӯз ва як моҳ ва як сол омода шуда буданд, барои куштани қисми сеюми одамон. <sup>G444</sup>

Ваҳй 9:16 Ва шумораи лашкари саворон дусад ҳазор нафар буд;  
ва шумораи онҳоро шунидам.

☞ Ваҳй 9:13 Баъд шашум (6-ум) фаришта садо дод:

Ва аз чор (4) шохи он овозе шунидам **қурбонгоҳи тилло** ки пеш **Худоё**,

☞ Ваҳй 9:14 Гуфта ба шашум (6-ум) фаришта ки карнай дошт,

«Чорро гум кунед (**4 фариштагон ки дар дарёи бузурги Фурот бастаанд.**»

☞ Ваҳй 9:15 Пас, чаҳор (4) фаришта, ки барои онҳо омода шуда буданд **соат ва рӯз ва моҳ ва сол**, барои куштани сеяк озод карда шуданд (**3-юм**) аз **мардон**.

☞ Ваҳй 9:16 Ва шумораи лашкари саворон буд

**дусад (ду маротиба, ё ду)** <sup>G1417</sup>ҳазор (**дах ҳазор**) <sup>G3461</sup>ҳазор (**дах ҳазор**): <sup>G3461</sup>  
ва шумораи онҳоро шунидам.

→ Шумораи лашкари савора дусад миллион нафар буд

(ду маротиба <sup>G1417</sup>10 000 <sup>G3461</sup> ва 10,000 <sup>G3461</sup> (2 \* 10 000 \* 10 000 = **200.000.000**))

**дар рӯё бо садои фариштаи 6-ум бо карнай дида мешаванд (Ба Ваҳй 9:13).**

(Дуюм аз 3 мусибат)

⑥ **Твай шашум (6-ум) фаришта** садо дод (карнай):

- Овоз аз чор (4) шохи **қурбонгоҳи тилло** пеш **Худоё** қай шунда мешавад **башашум (6-**

**ум) фаришта**

**садо дод.**

• ба фариштаи шашум, ки карнай дошт, гуфт:

«Чор (4) фариштаро, ки дар назди дарёи бузурги Фурот бастаанд, озод кунед».

• **Чор (4) фариштагон**, ки барои соат, рӯз, моҳ ва сол омода шуда буд, барои куштани сеяки (1/3) мардон озод шуданд. <sup>G444</sup>

• **Шумораи лашкари саворон** = 200 000 000 (ё 2 x (10 000 x 10 000)).

-**Рақамҳои 1,000, 10,000, & 10 000**

→ Шумораи одами заминӣ бо воҳидҳо ифода карда мешавад **1000**.<sup>342</sup>

• Шумораи одами заминӣ, ки аз Ерусалими заминӣ дар Малакути ин замин аст, ҳамчун 1,000 x 1,000 ифода карда мешавад (**2ҚБ 14:9**), ё 1 000 000.

<sup>342</sup>Ба "(Ваҳй 7:4-8) 144 000 (миллати яғонаи Худо дар рӯи замин, Исроил, бокираҳои доно) мӯҳр задаанд.»

(2ҚБ 14:9) Ва ба муқобили онҳо Зараҳи ҳабашӣ бо лашкариён баромад ҳазор (1,000)<sup>H505</sup> ҳазор (1,000), <sup>H505</sup> ва се <sup>H7969</sup> сад <sup>H3967</sup> (300) аробаҳо, <sup>H4818</sup> ва назди Мареша омад.

→ Шумораи одами осмонӣ, ки аз Ерусалими осмонӣ дар осмон аст, бо воҳидҳо ифода карда мешавад

аз **10 000**.<sup>343</sup>

(1ШБ 18:7) Ва занон ҳангоми бозӣ ба якдигар ҷавоб дода, гуфтанд:

Шоул ҳазорон нафари худро куштааст (1000), <sup>H505</sup> ва Довуд даҳ ҳазор нафар

(10 000).<sup>H7233</sup>

- Шумораи одами осмонӣ, ки мисли кунҷҳои Худо дар осмон аст (Матто 22:30), ҳамчун 10,000 X 10,000 ифода карда мешавад (1ШБ 18:7), ё **100 000 000**.<sup>344</sup>

(Матто 22:30) Зеро ки дар эҳё онҳо на зан мегиранд ва на ба шавҳар дода мешаванд; балки мисли фариштагони Худо дар осмон ҳастанд.)

→ Шумори лашкари саворон бо 4 фаришта, омода карда аз қурбонгоҳи тиллоӣ пеш Худоё (ё дар пеши Подшоҳии муқаддаси Малакути Худо),<sup>345</sup> ду маротиба аз адад ифода карда

мешавад

фариштагон ва аробаҳои Худо (2 x 100 000 000) дар осмон, ё **200.000.000**.<sup>346</sup>

-Як қисми дукарата

2 Подшоҳон 2:9) Ва ҳангоме ки онҳо гузаштанд, Илёс ба Элишоъ гуфт:

Бипурс, ки барои ту чӣ кунам, пеш аз он ки аз ту дур шавам. Ва Элишоъ гуфт: «Аз

ту илтимос мекунам,

бигзор дучанд (ду)<sup>H8147</sup> қисмат (даҳон, сухан, дами шамшер)<sup>H6310</sup> руҳи ту бод бар ман.

2 Подшоҳон 2:10) Ва гуфт: «Ту кори сахте пурсидӣ.<sup>H7185</sup> бо вучуди ин,

агар маро бубинӣ, вақте ки аз ту гирифтаам,

ба ту чунин хоҳад буд; лекин агар не, ин тавр нахоҳад шуд.

2 Подшоҳон 2:11) Ва чунин воқеъ шуд, ки онҳо ҳанӯз идома ва гуфтугӯ мекарданд, ки

инак, аробае пайдо шуд<sup>H7393</sup> аз оташ,

ва аспони оташин, ва ҳар ду ро аз ҳам ҷудо карданд;

ва Илёс баромад<sup>H5927</sup> бо гирдбод ба осмон.

→ Элишоъ аз Илёс хоҳиш кард, ки қисми дукарата, ки шамшери дудама аст, ё **рема аз Худоё**.<sup>347</sup> Илёс ремаи Худоро ҳамчун чизи душвор тавсиф кард Худованд, Худо аз хама гӯшт, ки тавассути логотип қорҳои аҷиб мекунад, танҳо метавонад чизҳоро ба

табдил диҳад

**рема**.<sup>348</sup>

Чер32:27) Инак, Ман Худованд, Худои тамоми башар ҳастам;

чизе ҳаст (калима, рема)<sup>H1697</sup> хеле душвор (кори аҷиб)<sup>H6381</sup> барои ман?

- Аммо чашми Элишоъ шоҳиди қудрат ва омадани мо буд Худованд Исои Масех ба воситаи Илёс

ҳангоме ки Илёс аз ӯ гирифта шуд, ба ин васила шаҳодат дод логотипҳо табдил

додан рема.

<sup>343</sup> Дар ҳамон чо.

<sup>344</sup> Муроҷиат кунед Ваҳй 5:11.

<sup>345</sup> Ба "[Расми 13-к] Хаймаи кӯҳнаи рӯи замин (Иерусалими кӯҳна бо даст сохта шудааст) нигаред."

<sup>346</sup> Дар ҳамон чо.

<sup>347</sup> Ба "[Расми 2-d]" ё Видеои 20 муроҷиат кунед. "(Гилоф, шамшер ва шамшери дудама)."

[www.therhemaofthelord.com/sword/20-a-sharp-sheath-sword-two-edged-sword-2/](http://www.therhemaofthelord.com/sword/20-a-sharp-sheath-sword-two-edged-sword-2/).

<sup>348</sup> Ба "[Расми 2-в]" ё Видеои 31 муроҷиат кунед. "Назарият назди Худо (мӯи сар)."

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/31-a-nazarite-onto-god-the-hair-of-the-head/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/31-a-nazarite-onto-god-the-hair-of-the-head/).

Ҳиссаи дукарата аз Малакути Худо меояд ([Луқо 14:15](#)) ҳамин тавр соҳиби он меорад шодии абадӣ ([Ишя 61:7](#)).

[Ишя 61:6](#) Аммо шумо ном бурда мешавд **коҳинони Худованд**:  
мардон ба шумо занг зананд **вазирони Худои мо**:  
сарвати ғайрияхудӣ ёро хоҳед хӯрд,  
ва бо ҷалолӣ онҳо фахр хоҳед кард.

[Ишя 61:7](#) Аз шарми худ дучанд хоҳед дошт, <sup>H4932</sup>  
ва барои ошуфтагӣ аз насиби худ шод хоҳанд шуд, <sup>H2506</sup>  
бинобар ин дар замини худ (замин) <sup>H776</sup> онҳо соҳиби дукарата хоҳанд

шуд. <sup>H4932</sup>

**абадӣ шодӣ ба онҳо хоҳад буд.**

→ Аз ин рӯ, ҳукме, ки аз қурбонгоҳи тилло пеш меояд **Худоё дар ӯ**  
**салтанат**, ҳамчун ду маротиба (ё дучандон) шумораи Малакути Осмон ифода

карда мешавад.

- Шумораи лашкари саворони пеш аз Малакути Худо тайёр карда шудааст, ду баробар зиёд аз осмон аст, бинобар ин, ду маротиба зиёдтар аз Малакути Осмон (2 x 100 000 000) ифода карда мешавад.  
ё **200.000.000**.

→ Ҳамин тариқ, рақамҳо, **1000, 10,000, & 10 000**, барои ифодаи чизҳое истифода мешаванд, ки тавассути он кор мекунанд

Салтанатҳои гуногун, ки ҳастанд **салтанати замин** (1,000), **салтанати осмон** (10,000), ва  
**Малакути Худо** (2 x 10,000), мутаносибан.

([Ваҳй 9:17-19](#)) 1/3 мардон аз оташ, дуд ва кибрит кушта мешаванд

[Ваҳй 9:17](#) Ва ҳамин тавр ман аспҳоро дар рӯё дидам, ва саворони онҳо,  
дорои синаҳои оташ ва ёсинт, ва  
кибрит: ва сари аспҳи мисли сари шер буданд;  
ва аз даҳони онҳо бароварда шудааст <sup>G1607</sup> оташ ва дуд ва кибрит.

[Ваҳй 9:18](#) Аз ин се қисми сеюми (1/3) мардон буданд <sup>G444</sup> кушта,  
аз оташ, ва аз дуд ва кибрит, ки аз даҳони онҳо мебарояд.

[Ваҳй 9:19](#) Барои қудрати онҳо (мақом) <sup>G1849</sup> дар даҳони онҳост ва дар думҳашон:  
зеро ки думҳашон мисли мор буданд ва калла доштанд ва бо онҳо дард мекунанд. <sup>G91</sup>

- ☞ [Ваҳй 9:17](#) Ва ҳамин тавр ман аспҳоро дар рӯё дидам:  
ки бар онҳо нишаста буданд, синабандҳои оташ, ясинт ва кибрит доштанд;  
ва сари аспҳи мисли сари шерҳо буданд;  
ва аз даҳони онҳо оташ, дуд ва кибрит баромад.
- ☞ [Ваҳй 9:18](#) Аз ин се (3) бало сеяки (1/3) одамон кушта шуданд,  
аз оташ ва дуд ва кибрит, ки аз даҳони онҳо мебаромад.
- ☞ [Ваҳй 9:19](#) Зеро ки қудрати онҳо дар даҳон ва дар думҳашон аст; зеро думҳашон мисли морҳост, ки калла доранд;  
ва бо онҳо озор медиҳанд.

([Ваҳй 9:20-21](#)) Амаи мардон аз кори дастони худ тавба накарданд

[Ваҳй 9:20](#) Ва боқимондаи мардон <sup>G444</sup> ки аз ин балоҳо кушта нашудаанд <sup>G4127</sup>  
вале аз аъмоли дастҳои худ тавба накарданд, то ки ба девҳо парастӣ накунад,  
ва бутҳои тилло ва нуқра ва мис ва санг ва чӯб, ки онҳоро на мебинанд, на мешунавад ва на роҳ меравад.

[Ваҳй 9:21](#) На аз куштори худ, на аз ҷодугарӣ, на зинкорӣ ва на аз дуздӣ худ тавба накарданд.

- ☞ [Ваҳй 9:20](#) Ва бақияи одамон, ки аз ин балоҳо накушта буданд, аз аъмоли дастҳои худ тавба накарданд,



ки ба девҳо ва бутҳои тилло, нуқра, мис, санг ва чӯб сачда накунад,  
ки на мебинад, на мешунавад ва на роҳ меравад.

☞ [Ваҳй 9:21](#) Ва аз қуштори худ ва аз ҷодугарӣ ва зинокорӣ ва дӯздии худ тавба накарданд.

→ Зеро онҳое, ки аз калисои Тятира тавба накарданд, ба он андохта шуданд [Мушкилоти бузург](#).

Сарфи назар аз гирифторӣ ба вабо дар давоми [мусибати бузург](#), аммо вай тавба карданро рад карданро давом дод

ба зинокории вай, бинобар ин, дигарон мувофиқи аъмоли худ доварӣ хоҳанд шуд.<sup>349</sup>

---

<sup>349</sup>Ба "[\(Ваҳй 2:18-29\) \(4\) Ба фариштаи калисои Тятира.](#)»

## Боби 10

(Ваҳй 10:1-2) Китоби хурд (Пои рости фариштаи тавоно дар баҳр ва пои чап дар замин)

**Ваҳй 10:1** Ва фариштаи тавонои дигаре дидам, ки аз осмон фуруд омад ва дар тан абре дошт:  
ва рангинкамон<sup>G246</sup>буд<sup>G1909</sup> сари ӯ,  
ва чеҳрааш мисли офтоб буд, ва пойҳояш мисли сутунҳои оташ;

**Ваҳй 10:2** Ва ӯ дар даст китоби хурде дошт<sup>G974</sup> кушодан:  
ва пои росташро бар баҳр гузошт ва пои чапашро бар замин (замин)<sup>G1093</sup>

☞ **Ваҳй 10:1** Ва ман (Юҳанно) боз фариштаи пурқуввати дигареро дидам, ки аз осмон фуруд меомад ва дар тан абре дошт.

Ва рангинкамон бар сараш буд, чеҳрааш мисли офтоб ва пойҳояш чун сутунҳои оташ буд.

☞ **Ваҳй 10:2** Ва доштяк **китоби хурд** дар дасташ кушода.

Ва пои росташро бар баҳр ва пои чапашро бар замин гузошт,

→ Фариштаи тавоно, ки пои росташ бар баҳр ва пои чапаш бар замин буд,  
баргузор гардид **як китоби хурд** дар дасташ.

(Ваҳй 10:3-4) 7 раъду барк ба суҳанон мӯҳр зад

**Ваҳй 10:3** Ва бо овози баланд фаръёд зад, чунон ки шер наъра мекунад:  
ва чун нидо кард, ҳафт раъд баланд шуд (сухан гуфт)<sup>G2980</sup> овози онҳо.

**Ваҳй 10:4** Ва ҳангоме ки ҳафт раъд баланд шуд (сухан гуфт)<sup>G2980</sup> овози онҳо, ман дар бораи (бояд)  
будам<sup>G3195</sup> навиштан:

ва овозе аз осмон шунидам, ки ба ман гуфт:

Мӯҳр занед<sup>G4972</sup> он чизҳое, ки ҳафт раъд гуфта буданд (гуфтаанд),<sup>G2980</sup> ва онҳоро нанависед.

☞ **Ваҳй 10:3** Ва бо овози баланд фаръёд зад, чунон ки шер наъра мекунад.

Чун нидо кард, ҳафт раъд (7) садои худро бароварданд.

☞ **Ваҳй 10:4** Ва ҳангоме ки ҳафт раъд суҳан ронд, ман мехостам нависам;

аммо овозе аз осмон шунидам, ки ба ман мегуфт:

"**Мӯҳр занед чизҳое, ки ба ҳафт (7) раъду барк суҳан ронданд ва онҳоро нанависед.**"

➤ **Чаро Юҳанно натавонист он чиро, ки 7 раъд гуфта буд, нависад??**

- Кунчи пурқуввате, ки дар рӯи баҳр ва замин меистад "**китоби хурд**" ки он чизҳое, ки аз қониби онҳо гуфта шудааст, дорад

7 раъд баъд аз фариштаи шашум (6-ум) карнай навохт (**Ваҳй 10:8**). Аммо пешгӯие, ки дар «**китоби хурд**» барои онҳое хоҳад буд, ки дар тӯли 1000 сол дар замин хоҳанд монд.<sup>350</sup>

(Ваҳй 10:5-6) Фаришта ба Худо қасам хӯрд (Офарандаи осмон, замин ва баҳр)

**Ваҳй 10:5** Ва фариштае, ки дидам, бар баҳр ва бар замин (замин) истода буд.<sup>G1093</sup>  
боло бардоштан (бардоштан)<sup>G142</sup> дасташ ба осмон,

**Ваҳй 10:6** Ва қасам хӯред ба ӯ, ки то абад Зинда аст, ки офарид<sup>G2936</sup>

осмон, ва он чи дар он аст,

ва замин (замин),<sup>G1093</sup> ва он чи дар он аст,

ва баҳр ва он чи дар он аст,

ки бояд бошад (бояд)<sup>G2071</sup> вақт<sup>G5550</sup> дигар на:

☞ **Ваҳй 10:5** Ва фариштае, ки ман (Юҳанно) дидам, ки дар рӯи баҳр ва замин истода, дасташро ба осмон бардошт

☞ **Ваҳй 10:6** ва ба ӯ қасам хӯрданд (**Худоё**) ки абадӣ зинда монад,

Ташкили Тандурусти Чаҳон офарида шудааст осмон ва он чи дар он аст,

<sup>350</sup>Ба "**(Ваҳй 10:8-11) Китоби хурд (Қабул кунед ва бихӯред, то пешгӯӣ кунед).**"

замин ва чизхое, ки дар он ҳастанд,  
ва баҳр ва он чи дар он аст,  
ки бояд бошад дигар вақт нест.

- † **Тӯ Яке** Ташкили Тандурусти Чаҳон офарида шудааст осмон ва заминаст Худоё<sup>H430</sup> (‘Лохим, Ҳаст 1:1).
- † **Замин**<sup>H776</sup>: Дар бар мегирад замин, дарё ва тамоми лашкари онҳо ва Он ки офарида шудааст<sup>G2936</sup> осмон, замин, баҳр ва ҳама чизҳои дар он аст, аст Худоё<sup>351</sup>.

(Ваҳй 10:7) Сирри Худо ичро шуд, вақте ки 7<sup>ум</sup> карнай навохтанист

Ваҳй 10:7 Аммо дар айёми овози фариштаи ҳафтум, вақте ки ӯ оғоз хоҳад кард (то биё)<sup>G3195</sup> садо додан, сирри Худо бояд анҷом дода шавад (ичро шавад),<sup>G5055</sup> чунон ки ӯ эълон кардааст (ваъз кардааст)<sup>G2097</sup> ба ходимони худ<sup>G1401</sup> пайғамбарон.<sup>G4396</sup>

☞ Ваҳй 10:7 Аммо дар айёми овози ҳафтум (7-ум) фаришта, чун ба навохтанаш (сур) шавад, сирри Худоё<sup>352</sup> ичро хоҳад шуд, чунон ки ӯ ба бандагони Худ ба анбиё эълон карда буд.

- ⑦ **Тӯ ҳафтум (7-ум) фаришта** астар бораи садо додан (карнай)
  - **Фош шудани сирри Худо** Ба Павлус маълум шуд, ки халқҳои ғайрияҳудӣ бояд ворисон ва аз як бадан бошанд Масех ва шарикон (логотипҳо) аз ваъдаи худ дар Масех бо башорате, ки ба он оварда мерасонад начот.<sup>353</sup>

ба Рум 1:1 Павлус, хизматгори Исои Масех, даъват ба расул шудан,  
ба Инчили чудошуда Худоё,

ба Рум 1:2 (ки пеш аз ин ба воситаи анбиёи худ дар Навиштаҳои муқаддас ваъда дода

буд,)

ба Рум 1:3 Дар бораи писараш Исои Масех моХудовандо,  
ки аз насли Довуд ба ҳасби қисм сохта шудааст;

ба Рум 1:4 Ва эълон карда шуд Писари Худо бо кувва, мувофиқи рӯҳи муқаддас,  
бо эҳёи мурдагон:

→ Инчили Худоё ки Худоё ба воситаи пайғамбаронаш дар Навиштаҳои Муқаддас пешакӣ ваъда

дода буд

(Румиён 1:1-4), дар бораи Писараш Исои Масех моХудовандо, дар айёми садо додан ичро

мешавад

карнай аз чониби фариштаи 7-ум.

- † Инчиле, ки Павлус мавъиза мекард, аз он иборат аст ошкор аз Исои Масех ва на ба назари инсон,<sup>G444</sup> бинобар ин ӯ бо қисм ва хун ё одами қисм муошират намекард<sup>354</sup> на бо расул.<sup>355</sup>

(Сирри Масех)

Интиқоли файзи Худо Ин аст, ки Худо сирри онро ба Павлус маълум кардааст Масех, ки дар наслҳои дигар ба фарзандони одам маълум набуд, вале ҳоло ба ҳаввориён ва анбиёи муқаддаси ӯ тавассути Рӯҳи ошкор шудааст, ткулоҳ ғайрияҳудиён бояд ворисони як бадан ва шарикони ваъдаи ӯ дар Масех ба воситаи башорат бошанд (Эфсӯсиён 3:2-6).

<sup>351</sup>Видеои 1. «Дар ибтидо». [www.therhemaofthelord.com/course1/lesson1/](http://www.therhemaofthelord.com/course1/lesson1/).

<sup>352</sup>Видео 43. «(Бо роҳбарии рӯҳ) Писарони Худо», & Видео 45. «6. Кафолат»).

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/43-spirit-led-the-sons-of-god/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/43-spirit-led-the-sons-of-god/).

<sup>353</sup>Видео 31. «Назари назди Худо (Мӯйи сар»).

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/31-a-nazarite-onto-god-the-hair-of-the-head/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/31-a-nazarite-onto-god-the-hair-of-the-head/).

<sup>354</sup>Видеои 3. «Қабургаи одам чӣ гуна буд?» [www.therhemaofthelord.com/course1/3-2/](http://www.therhemaofthelord.com/course1/3-2/).

<sup>355</sup>Видеои 16. «Гарияҳо, тамоми халқҳо (Павлуси расул) 1/10.» [www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/](http://www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/).

→ Ном **Худовандо** (Худованд) ба наслҳои фарзандони одам, ки падаронашон Иброҳим, Исҳоқ ва Яъқуб мебошанд, маълум набуд.

Хуруҷ 6:3 Ва ман пайдо шудам (нигаред)<sup>H7200</sup> ба Иброҳим, Исҳоқ ва Яъқуб,  
ба номи Худо ('J)<sup>H410</sup> Худои Қодир (**шад**),<sup>H7206</sup>  
балки ба номи ман ЯҲУВА (**Худованд, Худовандо**)<sup>H3068</sup> **Оё ман ба онҳо шинос**

**набудам?**

(Ваҳй 10:8–11) Китоби хурд (Қабул кунед ва бихӯред, то пешгӯй кунед)

Ваҳй 10:8 Ва овозе ки аз осмон шунидам, боз ба ман сухан ронда, гуфт:  
Равед ва китоби хурдакро гиред<sup>G974</sup> ки дар дасти фаришта кушода аст  
ки дар баҳр ва бар замин (замин) истодааст.<sup>G1093</sup>  
Ваҳй 10:9 Ва назди фаришта рафта, ба ӯ гуфтам: «Китоби хурдакро ба ман деҳ».<sup>G974</sup>  
Ва ба ман гуфт: Бигир (бигир)<sup>G2983</sup> ва бихӯред (хӯред)<sup>G2719</sup> боло;  
ва он шиками туро хоҳад кард<sup>G2836</sup> талх,<sup>G4087</sup> балки он дар даҳони ту мисли асал ширин хоҳад буд.  
Ваҳй 10:10 Ва ман гирифтам (гирифтам)<sup>G2983</sup> китоби хурд<sup>G974</sup> аз дасти фаришта, ва хӯрд (хӯрдан)<sup>G2719</sup> боло;  
ва он дар даҳони ман мисли асал ширин буд, ва ҳамин ки хӯрдан<sup>G5315</sup> он, шикам талх шуд.  
Ваҳй 10:11 Ва ба ман гуфт:  
Ту бояд пеш аз (ба) боз нубувват кунӣ<sup>G1909</sup> бисёр халқро ва миллатро,<sup>G1484</sup> ва забонҳо ва подшоҳон.

- ☞ Ваҳй 10:8 Он гоҳ овозе, ки ман (Юҳанно) аз осмон шунидам, боз ба ман сухан ронда, гуфт:  
«Бирав, бигир **китоби хурд**  
ки дар дасти фаришта кушода аст ки дар баҳр ва руи замин истодааст».
- ☞ Ваҳй 10:9 Пас назди фаришта рафтам ва ба ӯ гуфтам: «Ба ман деҳ **китоби хурд**.» Ва ба ман гуфт:  
"Гиритан ва хӯрдан он;  
ва шиками ту талх мешавад, вале дар даҳонат мисли асал ширин хоҳад буд».
- ☞ Ваҳй 10:10 Баъд ман гирифтам **китоби хурд** аз дасти фаришта баромада хӯрд,  
ва дар даҳони ман мисли асал ширин буд. Аммо вақте ки онро хӯрдан, шикам талх шуд.
- ☞ Ваҳй 10:11 Ва ба ман гуфт:  
"Шумо бояд **нубувват кардан боз** ба бисёр халқро, миллатро (шакли чамъ),<sup>G1484</sup> забонҳо ва подшоҳон.»

- Аҳамият диҳед, ки шакли ягонаи "ҳама миллат" дар Ваҳй 7:9 ба шумораи зиёди бешумори аз хамаи миллатҳо, кабилаҳо, халқҳо ва забонҳои истанд **узви бадани Масех**.

→ Шакли чамъи «миллатҳо<sup>G1484</sup>» дар Ваҳй 10:11 ба «бокираҳои дигар», ки баъд аз он хоҳанд омад, ишора мекунад  
1000 сол тамом шуд (Ваҳй 20:5).

→ Ҳамин тавр, пешгӯие, ки дар «**китоби хурд**» барои қасоне хоҳад буд, ки дар замин боқӣ хоҳанд

МОНД

**1000 сол.**

- Маъноии «асал дар даҳон ширин» ва талх дар шикам»
  - Довуд каломи Худовандро тасвир мекунад (**Худовандо**)<sup>^</sup> амчун асал дар даҳонаш ширин аст (Заб 119:103), зеро банде ки огоҳии ӯро риоят мекунад ва аз Худованд метарсад (**Худовандо**) тоза аст ва Подоши бузурге хоҳад дод, пас аз асал ва асал ширинтар аст (Заб 19:10-11).

Аммо, азбаски довари Худованд (**Худовандо**) Ҳақ ва солеҳ аст, онон, ки (бадкорон). безътиной кард, огоҳиҳои ӯ аз гуноҳи бузург бегуноҳ нестанд ва аз ин рӯ фидия дода намешаванд

**Худованд (Худовандо)** Вақте ки пешгӯие, ки паёмбар фурӯ бурдааст, ба амал меояд.<sup>356</sup>

<sup>356</sup> Муроҷиат кунед Ваҳй 14:7 барои тафсилоти бештар.

→Вақте ки Юҳанно қабул кард "китоби хурд" ва онро хӯрд (пас шуд аз они Худованд бандаи паёмбар,

Ирмиё 26:5), маззаи асал дар даҳонаш ширин аст, зеро он аст ремаи Худованд ки ўро пок мекунад.

Аммо, пас аз он ки онро хӯрд, дар шикамаш талх шуд, зеро доварӣ ба сари ӯ меояд беадолат шарир ки ба огохиho эътибор надода.

† калима (рема<sup>357</sup>)<sup>H1697</sup> аз Худованд назди Ирмиё омада, гуфт: Ирмиё 1:4), «Пеш аз он ки ман туро дар шикам ба вучуд овардам<sup>H990</sup> Ман туро медонистам; ва пеш аз он ки ту аз батни берун шавӣ<sup>H7358</sup> Туро муқаддас кардам, ва таъин кардам<sup>H5414</sup> ту пайғамбар ба халқҳои (ғайрианиҳо)<sup>H1471</sup>» (Ирмиё 1:5).

Он гоҳ Ирмиё гуфт: «Эй Худованд, 'Хонай ХУДО (y<sup>a</sup>hōvâ)!

инак, ман чӣ гуна сухан гуфтанро намедонам, зеро ман кӯдак (бача) ҳастам.<sup>H5288</sup>

→Кӯдак<sup>H5288</sup> дар ин чо истифода мешавад, ба писарбача дахл дорад, ки писари каниз таваллуд шудааст (Ҳастӣ 21:12).

БХудовандо (Худовандо)<sup>H3068</sup> ба ӯ гуфт,

«Нагӯед, ки ман ҷавонам,<sup>H5288</sup> зеро ки назди ҳар касе ки туро мефиристам, хоҳед рафт, ва он чиро, ки ба ту амр мефармоям, бигӯй.

Аз рӯи онҳо натарс, зеро ки Ман бо ту ҳастам, то туро наҷот диҳам, мегӯяд Худованд. Худовандо (Ирмиё 1:7–8).»

Пас Худованд (Худовандо) дасти худро дароз карда, даҳонамро ламс кард.

Ва Худованд (Худовандо) ба ман гуфт,

«Инак, Ман суханони Худро гуфтам (рема)<sup>H1697</sup> дар даҳони ту.

Инак, имрӯз Ман туро бар салтанатҳои халқҳои ғайрияхудиён таъин кардаам, то ки решакан ва суқут кунӣ,

ва вайрон кардан ва партофтан, бино кардан ва шинондан» (Ирмиё 1:9–10).

→Вақте ки писарбача (Ирмиё) пайғамбар мешавад аз они Худованд дастдаҳонашро ламс кард ва Ўро гузошт рема

дар даҳони бача. Он гоҳ писарбача шуд пайғамбар (Оне, ки аз Худоё, мешунавад аз они Худорема, Jhn8:47)

ва ба ӯ амр шуд, ки боз бар салтанатҳои халқҳои ғайрияхудиён нубувват кунад.

→ Апайғамбар дорад ремаи Худованд бинобар ин вай набояд аз он чизе ки ба вай дода мешавад, натарсад

дар он соат, зеро он аст муқаддас Рӯх ки сухан меронад, на вай (март 13:11).<sup>358</sup>

<sup>357</sup>Видеои 6. «Худованд Худои шумо мешавад».

[www.therhemaofthelord.com/course2/6-the-book-of-the-generations-from-adam-to-jesus-the-sons-of-israel-israel/](http://www.therhemaofthelord.com/course2/6-the-book-of-the-generations-from-adam-to-jesus-the-sons-of-israel-israel/).

<sup>358</sup>Видео 20. «(Гилоф, шамшер ва шамшери дудама.»

[www.therhemaofthelord.com/sword/20-a-sharp-sheath-sword-two-edged-sword-2/](http://www.therhemaofthelord.com/sword/20-a-sharp-sheath-sword-two-edged-sword-2/).

>> [Расми 10-1] Аломатҳои рӯзҳои охири ин ҷаҳон (Исо ва шогирдонаш)

- Аломатҳои омадани Писари Одам ва Худованд дар охири ин ҷаҳон

[Матто 24:1](#) Ва Исо баромада, аз маъбад рафт:

ва шогирдонаш назди Ӯ омаданд, то ки биноҳои маъбадро ба Ӯ нишон диҳанд.

[Март 13:1](#) Ва ҳангоме ки Ӯ аз маъбад берун мешуд, яке аз шогирдонаш ба Ӯ гуфт:

**Устод,** <sup>G1320</sup>бубинед, ки дар ин ҷо чӣ гуна санғо ва чӣ гуна биноҳо хастанд!

[Луқо 21:5](#) Ва чунон ки баъзе касон дар бораи маъбад сухан ронданд, ки он чӣ гуна бо санғҳои некӯ ва ҳадяҳо оро ёфтааст, гуфт:

[Мат 24:2](#) Исо ба онҳо гуфт: «Ҳамаи инро намебинед? ба ростӣ ба шумо мегӯям:

Дар ин ҷо як санғ нахоҳад монд <sup>G3037</sup>бар дигаре, ки ба замин партофта намешавад.

[13 март 2](#) Исо дар ҷавоби вай гуфт: «Ин биноҳои азимро мебинӣ?

як санғ бар санғи дигар намонад, ки ба замин наафтад.

[Луқо 21:6](#) Дар бораи ин чизҳое ки шумо мебинед, айёме хоҳад омад,

ки дар он санғ бар санғи дигар намонад, ва он набояд партофта шавад.

- **Чэсус** гуфт ба шогирдонаш гуфт, ки айёме фаро мерасад, ки ин биноҳои (маъбадҳои) азиме, ки бо санғо ва ҳадяҳо зебо оро дода шудаанд, фурӯ хоҳанд афтод, то як санғ бар санғи дигар намонад.

[март 13:3](#) Ва ҳангоме ки Ӯ бар кӯҳи Зайтун дар муқобили маъбад нишаст,

**Петрус** ва Яъқуб, Юҳанно ва Андриёс танҳо аз Ӯ пурсиданд:

- Чун **Исо** дар болои кӯҳи Зайтун дар рӯ ба рӯи маъбад нишаста буданд, шогирдонаш (Петрус, Яъқуб, Юҳанно ва Андриёс) танҳо ба Ӯ саволҳои зерин доданд.

(1) **Омадани рӯз: Вақте ки яҳудиён мегӯянд: «Муборак аст Он ки ба исми Худованд меояд»**

[Матто 24:3](#) Ва ҳангоме ки Ӯ бар кӯҳи Зайтун менишаст, шогирдон ба танҳои назди Ӯ омада, гуфтанд:

Ба мо бигӯед, ки ин кай мешавад?

ва нишона чӣ гуна хоҳад буд <sup>G4592</sup>аз омадани ту,

ва дар охир <sup>G4931</sup>**аз ҷаҳон?**

- Пеш аз **Исо** дар бораи «Айёми ояндаи маъбадҳое, ки хароб хоҳанд шуд» сухан ронда, дар бораи Ерусалим алам кард:

[Матто 23:37](#) *Эй Ерусалим, Ерусалим, ту, ки анбиёро мекушӣ,*

*ва онҳоеро, ки ба сӯи ту фиристода шудаанд, сангсор кун,*

*чанд бор фарзандони туро ҷамъ мекардам,*

*чунон ки мурғ чӯчаҳои худро зери болҳои худ ҷамъ мекунад, ва шумо намехоҳед!*

[Матто 23:38](#) *Инак, хонаи шумо ба дасти шумо хароб шудааст.*

[Матто 23:39](#) *Зеро ба шумо мегӯям: минбаъд Маро нахоҳед дид, то даме ки бигӯед:*

***"Хушо касе ки ба исми Худованд меояд."***

→ Исо яҳудиёро (шарибон ва фарисиён) риёкорон, морҳо ва насли афирон, чунон ки онҳо писарони онҳое ҳастанд, ки анбиёро куштанд, вале қабрҳои

онҳоро месозанд

анбиё ва қабри одилонро оро диҳед. Исо ба онҳо мегӯяд, ки яҳудиён

Исоро нахоҳанд дид, то даме ки бигӯянд:

**"Муборак аст Он ки ба исми Худованд меояд,"** ки ин маънои онро дорад, ки онҳо

нахоҳанд дид

Исо то даме ки онҳо дар файз дар шинохти Худованд ва Наҷотдиҳандаи мо Исои

Масеҳ ва

Худовандро ҳамчун Наҷотдиҳандаи худ қабул кунед. Бо вучуди ин, халқҳои

ғайрияҳудӣ наҷот хоҳанд ёфт

дар ин миён.<sup>359</sup>

→ Онҳое, ки ба исми Худованд меоянд (Яхува)<sup>H3068</sup> баракат аз хонаи Худованд ([Заб 118:26](#)). Аввалин ғуитҳои заминро ба хонаи онҳо меоранд Худовандоту кист [хаёт, ба Масех](#) ([Такрори Шариат 30:20](#), [Кол 3:4](#)). мо [Худовандова](#)

[ЎМасех](#) хоҳад

пас аз садои карнай ғариштаи 7-ум салтанати ҷаҳонро барқарор кунед ([Ваҳй 11:15-](#)

[16](#))

ва доварӣ бар Малакути ҷаҳон (ё шаҳри бузурги Бобил) дар як соат ([Ваҳй 18:10-20](#)).

- Рӯзе фаро мерасад, ки ғолибон (нахустин меваҳо, муқаддасон ва муқаддасон боқимондаҳо, ки ҳастанд [аз они Масех](#) ҳама чизро мерос хоҳад гирифт [Худоё](#) ([Ваҳй](#)

[21:7](#)). Аз ин рӯ, онҳо хоҳанд кард

бо салтанат ва салтанат ва бузургии салтанати зери он муборак бод

тамоми осмон ба қавми муқаддасони Ҳаққи Таоло, ки ба онҳо дода мешавад

Малакут салтанати ҷовидонӣ аст ва ҳама салтанатҳо ба Ў хизмат мекунанд ва итоат

мекунанд

([Дон 7:27](#)).

→ Бинобар ин шогирдон пурсиданд [Исо](#) дар бораи рӯзе, ки маъбадҳои бузург (модшоҳии [дунё](#)) мешавад партофта, ки охири ҷаҳон хоҳад буд, вақте ки муқаддасон аз ҳама Бузургии салтанати баланд дода мешавад:

**Г. Инҳо (рӯзи Худованд) кай мешавад?**

**Ғ. Аломати омадани шумо (омадани Худованд) чист?**

**А. Аломати анҷоми ин ҷаҳон чӣ хоҳад буд?**

(2) [омадани Писари Одам](#) (Рӯз ва соат маълум нест)

[март 13:4](#) Ба мо бигӯед (устод, <sup>G1320</sup> [Март 13:1](#)),

[кай](#) инҳо хоҳанд буд?

ва ҳангоме ки ҳамаи ин чизҳо ба амал ояд (интиҳо) аломати чист? <sup>G4931</sup>

[Луқо 21:7](#) Ва аз Ў пурсиданд: «Эй Ўстод! <sup>G1320</sup>

аммо ин кай мешавад?

ва ҳангоме ки ин чизҳо воқеъ мешаванд, чӣ аломате хоҳад буд? <sup>G1096</sup>

➤ Дар Марқӯс ва Луқо шогирдони Исо Ўро «Устод <sup>G1320</sup>» вақте ки бо онҳо аз маъбад баромаданд [Исо](#). - Устод (Стронг [G1320](#), διδάσκαλος, didaskalos) ба Раббонӣ (Стронг) ишора мекунанд, [G4462](#) маънои

як

ки метавонад шуморо водор созад, ки биноатонро бинед [Худованд](#) ва таъмид

бигиред [Рӯхулқудс](#) аз ҷониби шумо

имон.

→ [Исо](#) шогирдон Ўро, Устод (Стронг [G1320](#), διδάσκαλος) ё Раби <sup>G4461</sup> пеш аз У буд

дар салиб меҳкӯб шуд, вале Раббонӣ номида шуд <sup>G4462</sup> пас аз маслӯб шудани Ў. Дар

замина, [Исо](#) чунин аст

устод ё Раби. <sup>360</sup>

→ Устод <sup>G1320</sup> «Устод» номида шуд <sup>G4461</sup> пеш [Исо](#) маслӯб (ё Писари Одам), вале номида мешавад «Раббонӣ <sup>G4462</sup>» баъд аз маслӯб шудани Ў ([Масех](#)). Вақте ки шогирдон «Устод <sup>G4461</sup> (Писари

<sup>359</sup> Асиршуда аз "[Ғарияҳо, тамоми халқҳо]" ё

Видео 16. Халқҳо, тамоми халқҳо (Худованд, Исои Худованд ва Исои Масехи Худованд) 7/10."

[www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/](http://www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/).

<sup>360</sup> Видеои 17. «3. Аввалин меваҳо». [www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/17-first-fruits-the-house-of-the-lord-god/](http://www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/17-first-fruits-the-house-of-the-lord-god/).



**одам)** бо имон, «Устод<sup>G4461</sup> Раббони онҳо мегардад<sup>G4462</sup> ё онҳо **Худовандо** (кирио)<sup>G2962</sup> ё Писари **Худо**,  
ва Рӯҳулқудс ба онҳо ато хоҳад шуд.<sup>361</sup>

Е. Ин чизҳо (омади Писари Одам) кай мешавад?

В. Вақте ки ин чизҳо (омади Писари Одам) ба амал меоянд, чӣ аломате хоҳад буд?

(3) **омадани Худованд** (Соат маълум нест)

[Март 13:4](#) Ба мо бигӯед (устод,<sup>G1320</sup> [Март 13:1](#)),

**кайинҳо хоҳанд буд?**

ва ҳангоме ки ҳамаи ин чизҳо ба амал ояд (интиҳо) аломати чист?<sup>G4931</sup>

[Луқо 21:7](#) Ва аз Ӯ пурсиданд: «Эй Ӯстод!<sup>G1320</sup>

аммо ин кай мешавад?

ва ҳангоме ки ин чизҳо воқеъ мешаванд, чӣ аломате хоҳад буд?<sup>G1096</sup>

→ Дониёл-пайғамбар воқеаҳоеро, ки дар ҳафтаи охири пешгӯии 70 ҳафтаи худ рӯй медиҳанд, пешгӯӣ кард.

Ин Марқӯс ва Луқо, шогирдон ба Исо саволҳои зерин доданд, то ки аломатҳоро дарк кунанд

Рӯзи Худованд ва омадани Ӯ, ки рӯзе хоҳад буд, ки бо Ӯ вохӯранд ва то абад бо Ӯ хоҳанд буд ([1.](#)

[4:17](#)).

С. Аломати ба охир расидани ҳамаи ин чизҳо (ҳафтаи 70-уми Дониёл) чӣ гуна хоҳад буд?

Д. Ин чизҳо (омади Худованд) кай хоҳад буд?

Исо ҷавоб ба саволҳои аз ҷониби шогирдонӣ дар боло овардашуда (AG) эҳтимоли зиёд бо тартиби зерин хоҳад буд:

А. Аломати анҷоми ин ҷаҳон чӣ гуна хоҳад буд (2 аломат)?

- **Таввалин аломати Ӯ** (охири ин дунё)

[Матто 24:6](#) Ва хоҳед шунид<sup>G191</sup> ҷангҳо ва овозаҳо (шунавонӣ)<sup>G189</sup> аз ҷангҳо: Нигоҳ кунед, ки ташвиш нақашед; зеро ки ҳамаи ин корҳо бояд воқеъ шаванд (анҷоро шаванд),<sup>G1096</sup> аммо охират<sup>G5056</sup> ҳанӯз нест.<sup>G3768</sup>

[13 март 7](#): Ва ҳангоме ки мешунавед<sup>G191</sup> ҷангҳо ва овозаҳо (шунавонӣ)<sup>G189</sup> аз ҷангҳо, хавотир нашавед: барои чунин корҳо лозим аст (анҷоми);<sup>G1096</sup> аммо охират<sup>G5056</sup> ҳанӯз нахоҳад буд.<sup>G3768</sup>

- Шунавандагони Матто ва Марқӯс бояд дар бораи ҷангҳо ва овозаҳо, ки бояд анҷом дода шаванд, бишнаванд, аммо Исо ба онҳо гуфт, ки ташвиш нақашанд, зеро интиҳо ҳанӯз нест.
- "Тохири Ӯ ҳанӯз нест" нишон медиҳад, ки воқеаи оғозшуда дар он лаҳза аллакай ҷараён дорад.
- Кай Ӯсус дар бораи ҳосили алафҳо фаҳмонд, Ӯ нишон дод, ки ин охири "ин" ҷаҳон хоҳад буд ([Матто 13:40](#) аз ин рӯ хасраҳоро ҷамъ карда, дар оташ месузанд; дар охири дунё низ ҳамин тавр хоҳад буд.)

[Луқо 21:9](#) Аммо вақте ки хоҳед шунид<sup>G191</sup> ҷангҳо ва ошӯбҳо (ошӯбҳо),<sup>G181</sup> натарсед:

зеро ин чизҳо пеш аз ҳама<sup>G4412</sup> ба амал омадан (анҷом);<sup>G1096</sup> аммо охират<sup>G5056</sup> аз ҷониби ва аз ҷониби (фавран) нест.<sup>G2112</sup>

- **Шунавандагони Луқо** бояд дар бораи ҷангҳо ва нофаҳмиҳо, ки бояд аввал анҷом дода шаванд, бишнаванд, аммо Исо ба онҳо гуфт, ки натарсанд, зеро интиҳо наздик нест.
- Вдар муқоиса бо Матто ва Марқӯс, Луқо нишон медиҳад, ки шогирдон дар бораи ҷангҳо мешунаванд ва ошӯфта хоҳанд шуд, аммо онҳо набояд ҳаросон шаванд, зеро ин аввалин чизест, ки бояд рӯй диҳад ва аз ин рӯ, интиҳо наздик нест.

<sup>361</sup> Аз [Ваҳй 3:15](#).

**Анҷоми мусибат** (Тки шогирдон пеш аз аломати дуюм дучор хоҳанд шуд, [Ваҳй 13:15](#))

[Луқо 21:12](#) Аммо пеш аз ҳама (пеш аз аломати дуюми охири дунё, [Луқо 21:10](#), [Мат 24:7](#), [март 13:8](#)), дасти худро бар шумо гузошта, шуморо таъқиб карда, ба куништҳо хоҳанд супурд, ва ба зиндонҳо оварда, ба ҳузури подшоҳон меоварданд <sup>G935</sup> ва ҳокимон (ҳокимон) <sup>G2232</sup> ба хотири номи ман.

[Луқо 21:13](#) Ва барои ту шаҳодате хоҳад шуд. <sup>G3142</sup>

[Матто 24:9](#) Он гоҳ туро ба мусибат таслим хоҳанд кард (**мусибат**), <sup>G2347</sup> ва туро мекушад: ва ҳамаи халқҳо ба шумо адоват хоҳанд дошт <sup>G1484</sup> ба хотири номи ман.

[13 март 9](#) «Лекин худатонро эҳтиёт кунед, зеро ки шуморо ба шӯроҳо хоҳанд супурд; ва дар куништҳо латукӯб хоҳанд шуд;

ва шуморо ба ҳузури ҳокимон (ҳокимон) хоҳанд овард. <sup>G2232</sup> ва подшоҳон <sup>G935</sup> ба хотири ман, барои шаҳодат (шоҳид) <sup>G3142</sup> ба муқобили онҳо.

[13 март 10](#) Ва **Инчил** аввал бояд нашр шавад (ваъз карда шавад) <sup>G2784</sup> дар байни (ба) <sup>G1519</sup> тамоми миллатҳо (ғайрианиҳо). <sup>G1484</sup>

- **Пеш аз он ки аломати дуюми охири дунё пайдо шавад**, Шунавандагони Луқо хоҳанд дид, ки халқҳои ғайрияхудии Малакути шарир бояд ба шогирдон даст дароз кунанд, онҳоро таъқиб кунанд, ба куништҳо ва зиндонҳо супоранд ва ба хотири исми Ӯ ба пеши подшоҳон ва ҳокимон оваранд, ки шумо аз онҳо хоҳед буд. <sup>шоҳид</sup>. <sup>362</sup>
- **шувандагони Матто** хоҳанд дид, ки шогирдон ба андӯх таслим карда мешаванд ва ба хотири исми Ӯ кушта мешаванд, ва дар ҳамаи халқҳои ғайрияхудӣ нафрат хоҳанд дошт. <sup>363</sup>
- **Мтамошобинони киштӣ** бояд донанд, ки онҳо бояд таслим карда шавандтэй шӯроҳое, ки дар куништҳо латукӯб карда мешаванд ва ба хотири Ӯ ба ҳузури ҳокимон ва подшоҳон бар зидди онҳо шаҳодат медиҳанд, ки шумо шоҳиди онҳо хоҳед буд, зеро пеш аз фаро расидани интиҳо Инчили Малакут бояд аввал ба ҳамаи халқҳои ғайрияхудӣ мавъиза карда шавад.

(Эҳтиёҷоти Инчил)

- † Пас аз таъмиди тавба таъмид гирифтанд, ба Исои Масеҳ имон овар ва ба исми Исои Худованд таъмид бигир. Он гоҳ Рӯҳулқудс бар онҳо хоҳад омад (шумо) ки дорои логотипи ба рема табдил дода мешаванд ([2Пт 3:2](#)).
- † Исои Масеҳ аз осмон зоҳир мешавад, маънои онро дорад, ки логоси ростӣ (Инчили наҷоти шумо) дар оташи алангаи сӯзонда мешавад, то рема тавассути Инчили Худованди мо Исои Масеҳро ошкор кунад. Пас аз он ки шумо бовар кардед **Масеҳ**, шумо бо Рӯҳи Муқаддаси ваъда мӯҳр зада шудаед. Шумо аввалин меваҳои Масеҳ дар вақти омадани Ӯ ҳастед, ки он як халқи тамоми халқи Худост, ё 144 000 нафаре ҳастанд, ки бо Баррае дар кӯҳи Сион меистанд, ки номи Падари худро доранд. дар пешониашон навишта шудааст. <sup>364</sup>

(Инчил бояд ба ҳамаи халқҳои ғайрияхудӣ мавъиза карда шавад)

- Инчили калисои Худо дар логос, дар қудрат ва дар Рӯҳулқудс, ки рема аст, омад.

-Соате мерасад, ки онҳое ки некӣ кардаанд, ба эҳёи ҳаёт хоҳанд омад (барои шунидани

<sup>362</sup>Видеои 16. «Гарияҳо, тамоми халқҳо (Идораи мӯътамад ва донои Худованд бошед) 10/10.»

[www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/](http://www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/).

<sup>363</sup>Видеои 18. «3. Аввалин меваҳо (144,000) [www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/18-first-fruits-the-144000/](http://www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/18-first-fruits-the-144000/).

<sup>364</sup>Барои тафсилот ба видеои 18, “Аввалин меваҳо (144 000)” нигаред.

[www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/18-first-fruits-the-144000/](http://www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/18-first-fruits-the-144000/).

рема), балки онҳое ки бадӣ кардаанд, то эҳеи доварӣ.

- Ба воситаи таъмид ба Исои Масеҳ, шумо тавба кардаед ва ба марги Исои Масеҳ таъмид гирифтаед.

Гуноҳҳои шумо ба воситаи таъмид ба исми Исои Масеҳ бахшида мешаванд ва шумо атои онро хоҳед гирифт

Рӯҳулқудс ва одамон ба воситаи атои Рӯҳулқудс ба забонҳо сухан мегуфтанд ва нубувват мекарданд.

- Пас аз он ки Рӯҳулқудс бар шумо нозил шавад, шумо "қудрат" хоҳед гирифт ва шаҳодати Исои Худованд хоҳед буд.

Масеҳ (онҳое, ки рема гирифтанд) ҳам дар Ерусалим ва ҳам дар тамоми Яҳудо (ки бахшида шудааст

аз гуноҳҳои худ), дар Самария (онҳое, ки логотипро гирифтаанд) ва то охири замин (ононе, ки дар замини лаънатӣ ҳастанд ё дар қабр, ки бояд тавба кунанд, то наҷот ёбанд).

- † Ба 12 нафар бар тамоми иблисҳо ва барои табобати бемориҳо чун шогирдони Исо қудрат ва қудрат дода шудааст ([Лук9:1](#)) ва барои мавъиза кардани Малакути Худо ва шифо додани беморон мучаҳҳаз шудааст, ([Лук9:2](#)). Яъне онҳо нур доранд<sup>G5457</sup> аз Худо(1 Юханно 1:5), ва Худо (ки ба нур амр кардааст).<sup>G5457</sup>ки аз торикӣ дурахшанда шавад) дар дилхояшон нур мепояд, хамин тавр равшан шуданд<sup>G5462</sup> аз дониши ҷалоли Худодар рӯи Исои Масеҳ ([2Кр 4:6](#)). Доштани ҷалоли Худо, ки нур аст<sup>G5458</sup> аз Худоки кристалл равшан аст ([Ваҳй 21:11](#)), ҳаввориён Нур мешаванд<sup>G5457</sup> чаҳон (ё саҳро, [Матто 13:38](#)), ва ҳар яки онҳо шаҳрест, ки гузошта шудааст<sup>G2749</sup> дар деҳаи қухсор<sup>G3735</sup>ки аз сабаби он пинхон кардан мумкин нест нури Худоки меоранд ([Мат 5:14](#)). Деҳа<sup>G2968</sup> ба маконе дахл дорад, ки дар он хушхабар мавъиза карда мешавад (бо додани гӯшт ё логотипи Худобарои мардум), ва дар он ҷое, ки табобат сурат мегирад ([Матто 14:15](#)).<sup>365</sup>

- Шогирдон ба он расонида мешаванд мусибат

[март 13:11](#) Аммо ҳангоме ки шуморо роҳбарӣ карда, таслим кунанд, пешакӣ фикр накунед, ки чӣ хоҳед гуфт; ва шумо пешакӣ фикр намекунед, балки он чи дар он соат ба шумо ато шавад, бигӯед. зеро ки шумо не, балки Рӯҳулқудс сухан мегӯед.

[Луқо 21:14](#) Ҳал кардан (гузоштан)<sup>G5087</sup> Пас, дар дилҳои худ дар бораи он чизе ки ҷавоб гӯед, мулоҳиза накунед.

[Луқо 21:15](#) Зеро ки ба ту даҳон ва ҳикмат хоҳам дод,

ки хамаи харифони шумо ба он муқобил баромада наметавонанд.

Вақте ки шогирдон ба дасти подшоҳон ва ҳокимони халқҳои ғайрияҳудиён сӯпурда мешаванд:

- **Шунавандагони Марк:** Ҳеҷ фикр накунед ва пешакӣ мулоҳиза накунед, ки чӣ бояд бигӯед, зеро Рӯҳулқудс дар он соат ба воситаи шумо сухан хоҳад гуфт.

→ Тӯ Рӯҳулқудс дар шунавандагони Маркӯс сокин аст.

- † Даҳон он ҷоест, ки суханони Худованд гузошта шудааст (Худованд ба ман гуфт: "Инак, Ман суханони Худро гуфтам"<sup>H169</sup> дар даҳони ту. Ман имрӯз туро бар халқҳо ва салтанатҳо таъин кардам,

[\(Ирмиё 1:9–10\)](#). Омодагии дил дар инсон,<sup>H120</sup> ва ҷавоби забон аз ҷониби Худованд аст ([Pro 16:1](#)).<sup>366</sup> Аз ин рӯ, шамшери дудаҳои Инҷил (шамшери оташин) дар дасти муқаддасони

муқаддас бо ҳамду санои баланди Худо нигоҳ дошта мешавад ([Эл](#))<sup>H410</sup> дар даҳони онҳо.<sup>367</sup>

<sup>365</sup>Ба "[Расми 1-в]" ё Видеои 35 муроҷиат кунед. "(Ҳаввориён) Шогирдони дорони қудрат ва қудрат."

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/35-apostles-disciples-with-power-authority/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/35-apostles-disciples-with-power-authority/).

<sup>366</sup>Видео 43. «(Бо роҳбарии Рӯҳ) Писарони Худо» [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/43-spirit-led-the-sons-of-god/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/43-spirit-led-the-sons-of-god/).

<sup>367</sup>Видео 20. «(Гилоф, шамшер ва шамшери дудама).

[www.therhemaofthelord.com/sword/20-a-sharp-sheath-sword-two-edged-sword-2/](http://www.therhemaofthelord.com/sword/20-a-sharp-sheath-sword-two-edged-sword-2/).

- **Лшунавандагони ике:** Пеш аз он ки ҷавоб диҳӣ, набояд мулоҳиза кунӣ, зеро ӯ ба ту даҳон ва ҳикмат ато хоҳад кард, ва ҳамаи душманонат наметавонанд муқобилат кунанд ва на муқобилат кунанд; Пас, дилҳои худро таслим кунед.  
→ Малакути Худо астип дили шунавандагони Луқо.

† Тарси Худованд ибтидои ҳикмат аст (**Pro 9:10**) ва аз даҳони Худованд дониш ва фаҳм мебарояд (**Pro 2:6**). Аммо касе ки ба ин чизҳо намерасад, кӯр аст ва дурро дида наметавонад ва фаромӯш кардааст, ки аз гуноҳҳои кӯҳнаи худ пок шудааст (**2Pt 1:9**), зеро онҳо аз дониш нафрат доштанд, ва тарси Худовандро интиҳоб накарданд. **Pro 1:29**: Бинобар ин, онҳо (подшоҳон ва ҳокимони халқҳои ғайрияҳудиён) хоҳанд афтод ва аз ҷониби Худованд Худо доварӣ хоҳанд шуд.

- Бисёриҳо хафа мешаванд

**Матто 24:10** Ва он гоҳ бисёриҳо ба васваса хоҳанд афтод, <sup>G4624</sup>

ва хиёнат мекунад (таслим) <sup>G3860</sup> аз якдигар нафрат хоҳанд кард.

**Матто 24:11** «Ва бисъёр анбиёи козиб эҳё шуда, бисъёр касонро гумроҳ хоҳанд кард.

**Матто 24:12** Ва аз сабаби шарорат <sup>G458</sup> фаровон мешавад (зарб), <sup>G4129</sup> муҳаббати бисёриҳо сард хоҳад шуд.

**март 13:12** Акнун бародар (бародарон) <sup>G80</sup> хиёнат мекунад (таслим) <sup>G3860</sup> бародар (бародарон) <sup>G80</sup> ба марг, ва падар писар; ва кӯдакон <sup>G5043</sup> бар зидди падару модарашон қиём хоҳанд кард, ва онҳоро ба қатл мерасонад.

**Луқо 21:16** Ва шуморо таслим хоҳанд кард. <sup>G3860</sup> ҳам аз ҷониби падару модар ва ҳам бародарон, ва хешовандон, <sup>G4773</sup> ва дӯстон; ва баъзе аз шуморо ба ҳалокат хоҳанд расонд.

**Луқо 21:17** Ва ба хотири исми Ман аз ҳама одамон ба шумо адоват хоҳанд дошт.

**Матто 24:13** Аммо касе ки то охир сабр кунад, <sup>G5056</sup> ҳамон чиз наҷот хоҳад ёфт.

**март 13:13** Ва ба хотири исми Ман ҳама аз шумо нафрат хоҳанд дошт.

аммо касе ки то охир сабр кунад, <sup>G5056</sup> ҳамон чиз наҷот хоҳад ёфт.

Бисёре аз онҳое, ки тухми онҳо дар дилҳои сангин кошта шудааст, хангоми ба амал омадани мусибат ё таъқибот дар логотип хафа хоҳанд шуд.

- **Мтамошобинон:** Пас, онҳо ба якдигар хиёнат карда, ба якдигар нафрат хоҳанд кард, ва анбиёи козиб ба вучуд омада, онҳоро фиреб хоҳанд дод, ва дар натиҷа шарорат афзун хоҳад шуд, муҳаббати бисъёр касон сард хоҳад шуд. <sup>368</sup> Аммо касе, ки то охир сабр кунад, наҷот хоҳад ёфт, яъне ҳар кӣ ҷони худро ёбад, онро аз даст медиҳад, аммо ҳар кӣ ҷони худро ба хотири ӯ барбод медиҳад, онро хоҳад ёфт (**Матто 10:39**).
- **Шунавандагони Марк:** Онҳо бародаронанд (Падарашон дар осмон аст, **Матто 23:9**) вале онҳо бародарони худро ба қатл хоҳанд расонд, ва падар писар, фарзандон бар зидди падару модари худ қиём карда, онҳоро ба қатл хоҳанд расонд. Рӯҳе, ки ба воситаи Инҷили Марқӯс бо шумо сухан меронад, мегӯяд, ки шумо аз ҷониби онҳое, ки аз логос ба хотири исми ӯ хафа мешаванд, нафрат хоҳед кард. Аммо касе ки то охир сабр кунад, наҷот хоҳад ёфт, яъне ҳар кӣ ҷони худро ёбад, онро аз даст медиҳад, аммо ҳар кӣ ҷони худро ба хотири ӯ барбод медиҳад, онро хоҳад ёфт. (**Матто 10:39**).
- **Лшунавандагони ике:** Падару модар, бародарон, хешовандон ва дӯстон хиёнат мекунад ва баъзеи шуморо ба қатл мерасонанд. Рӯҳе, ки ба воситаи Инҷили Луқо бо шумо сухан меронад, мегӯяд, ки аз ҷониби онҳое, ки аз логотип ба хотири исми ӯ хафа мешаванд, аз шумо нафрат хоҳанд дошт. Аммо чаро аз онҳо талаб карда намешавад, ки то охир сабр кунанд?

<sup>368</sup> Муроҷиат кунед **Матто 13:20**.

[Матто 13:20](#)Аммо касе ки қабул кард (логоти подшоҳӣ, [Матто 13:19](#)) тухм (дар дил кошта мешавад) <sup>G4687</sup>

ба ҷойҳои санглох (замини санглох), <sup>G4075</sup>

ҳамон касест, ки каломро мешунавад (логос), <sup>G3056</sup>ва ҳар кас онро бо шодӣ қабул

мекунад;

[Матто 13:21](#)Аммо дар худ реша наёфтааст, балки муддате устувор аст:

барои кай [мусибат](#) <sup>G2347</sup> [таъқиб](#) <sup>G1375</sup> ба миён меояд

аз сабаби калима (логотип), <sup>G3056</sup>аз тарафи у хафа мешавад. <sup>G4624</sup>

- Аҳар кӣ логотипи салтанатро мешунавад, вале онро дар хоки сангини дили худ қабул мекунад, решаи [логотипҳо](#) дар онҳо нест, бинобар ин, вақте ки мусибат ё таъқибот ба миён меояд, онҳо хафа мешаванд, зеро логотипи дар онҳо буда метавонад танҳо муддате тоқат кунад.
  - Дар назар гиред, ки [мусибат](#) инчунин маъно дорад [таъқиб](#).
- † [Ремаки Исо](#) ба шумо суҳан мегӯяд, онҳо рӯҳанд ва онҳо ҳаёт мебошанд. <sup>369</sup>Зеро [Масеҳ](#) дар маҷмӯъ, онҳое ки аз Рӯҳ менӯшиданд, ҷисми [Масеҳ](#) мебошанд, новобаста аз хатна ё номахтунии ҷисм. Аз ин сабаб Петрус гуфт, ки Худо рӯйбин нест, зеро ӯ ҳар як халқи ғайрияҳудӣеро қабул мекунад, ки аз ӯ метарсад ва адолатро иҷро мекунад (дар рӯҳ ва ростӣ, [Jhn4:24](#)).

#### (Мӯи сар)

[Луқо 21:18](#)Аммо мӯе нахоҳад буд <sup>G2359</sup>аз сари шумонобуд шудан.

[Луқо 21:19](#)Дар сабри худ ҷонҳои худро соҳиб шавед. <sup>G5590</sup>

- Зеро хӯрдани ғизои ғизоӣ ба таъом додан ба ғизои (калимаи римо) Худост. ([Чер32:27](#)), аз хӯрдани ғизои ғизоӣ мӯй аз саратон намерезад <sup>G5160</sup>, ки ба наҷот оварда мерасонад ([Аъмол 27:34](#)). Бинобар ин, мо мавъиза мекунем [Масеҳ](#), огоҳӣ ва таълим додани ҳар кас <sup>G444</sup>бо тамоми ҳикмат, то ки ҳар як одамро муаррифи кунад <sup>G444</sup>комил дар [Исои Масеҳ](#) ([Кол 1:28](#)). <sup>370</sup>
  - † "Мард" <sup>G444</sup>ба одами ҷисмӣ ишора мекунад, ки дорад [логотипи Худо](#) ба воситаи Писари Одам, ҳамин тавр ӯ бояд падару модари худро тарк кунад, то ба зани худ пайваст шавад, то ба ҷисми (устухон ва гӯшт) [Худованд](#) ки ба «[хаёт](#)» ки дар рӯҳ аст, ё дар [Масеҳ](#). <sup>371</sup>
  - † Дар [Ҳастӣ 2:24](#), "мард (шавҳар, 'iš)» <sup>H376</sup>ба ҷонҳои ҷисм, ки қодир ба ҳомиладор шуданро дорад, ишора мекунад [хаёт](#) бо имон одил ва муқаддас гардад, ва зан (дар зери шарият) ҳамроҳ шавад [бадан](#) ([устухон](#) ва [гӯшт](#)) аз одам (дар зери файз).
- Барои мӯйи зан (туҳми [логотипҳо](#) дар доираи қонун) ба воя расидан [рема](#) аз [Худоё](#), он бояд то пурра шудани вақт гизо дода шавад. Бинобар ин, фаровон [логотипҳо](#) тибқи қонун ([зан](#)) Бинобар ин, то зухуроти он бояд рупӯш карда шавад [рема](#).
- Инчунин, шавҳар ('iš) <sup>H376</sup>мард аст (antrōpos) <sup>G444</sup>ки «шоҳиди эҳёи он мегардад [мурдагон](#)» ([Амал 1:22](#)) тавассути муоширати Рӯҳулқудс ([2Кр 13:14](#)). <sup>372</sup>
- Бинобар ин, шавҳарон <sup>G435</sup>(шахсе, ки зери раҳмати Худост) бояд зани (зани) худро, ки дорад, дӯст дорад [ба](#) [логотипҳо](#) аз [Худоё](#) (вале дар назди мураббӣ ва ҳокимон то вақти таъиншуда [Падар](#)), ҳатто ҳамчун

<sup>369</sup>Видео, 25. "Суҳанҳои саҳт (Логос) ва корҳои Худо 2/2."

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/25-a-hard-saying-the-logos-the-works-of-god/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/25-a-hard-saying-the-logos-the-works-of-god/).

<sup>370</sup>Видео 31. «Назари назди Худо (Мӯйи сар).

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/31-a-nazarite-unto-god-the-hair-of-the-head/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/31-a-nazarite-unto-god-the-hair-of-the-head/).

<sup>371</sup>Видеои 2. «Аз Ҳастӣ 1:1 то Ҳастӣ 2:4». [www.therhemaofthelord.com/course1/2-garden-of-eden-2/](http://www.therhemaofthelord.com/course1/2-garden-of-eden-2/).

<sup>372</sup>Видеои 2. «Аз Ҳастӣ 1:1 то Ҳастӣ 2:4». [www.therhemaofthelord.com/course1/2-garden-of-eden-2/](http://www.therhemaofthelord.com/course1/2-garden-of-eden-2/).

Гузариш аз мусибат ба Мушкилоти бузург

-Аломати дуюм(охири дунё)

[Матто 24:7](#) Барои миллат (миллати ғайрияҳудӣ)<sup>G1484</sup> ба муқобили миллат мебарояд<sup>G1484</sup>, ва салтанат бар зидди салтанат:

ва дар ҳар ҷо қаҳтиҳо ва вабоҳо ва заминчунбӣ рӯй хоҳад дод.

[Матто 24:8](#) Хамаи инҳо оғози ғамҳо.<sup>G5604</sup>

[март 13:8](#) Зеро ки қавм бар зидди қавме ва салтанате бар зидди салтанате қиём хоҳад кард;

ва дар ҷойҳои гуногун заминчунбӣ хоҳад шуд,

ва қаҳтиҳо ва мусибатҳо хоҳад буд: инҳоянд ибтидои ғаму андӯх.<sup>G5604</sup>

- **шунавандагони Матто** гуруснагиро дидан лозим аст → вабоҳо → зилзила дар ҷойҳои гуногун (оғози ғаму андӯх).
- **Мтамошобинони киштӣ** зилзилахоро дидан лозим аст → гуруснагӣ, → ноҳушиҳо (оғози ғамҳо).
- Аломати 2-юми охири дунё ё оғози андӯхҳо дар Матто ва Марқўс оғози «**мусибати бузург**»
- «Халқ бар зидди халқ қиём хоҳад кард» маънои онро дорад, ки «Халқҳои ғайрияҳудӣ бар зидди халқи Исроил қиём хоҳанд кард, ва Малакути шарир бояд бар зидди Малакути Осмон қиём кунанд».<sup>374</sup>

[Луқо 21:10](#) Он гоҳ ба онҳо гуфт: «Халқ бар зидди қавме ва салтанате бар зидди салтанате қиём хоҳад кард;

[Луқо 21:11](#) Ва дар ҳар ҷо зилзилаҳои азиме, ва қаҳтиҳо ва вабоҳо хоҳад буд;

ва манзараҳои тарсовар ва нишонаҳои бузург<sup>G4592</sup> аз осмон хоҳад омад.

- **Лшунавандагони ике** бояд дар ҷойҳои гуногун зилзилаҳои азимро бинанд →  
гуруснагӣ → вабоҳо → манзараҳои даҳшатовар, → аломатҳои бузург аз осмон.  
  
- Баръакси Матто ва Марқўс, ибтидои андӯх барои Луқо зикр нашудааст  
тамошобинон, чаро?

- Аломати дуюми охири дунё дар Луқо тасвир шудааст "**мусибати бузург**":  
- Пас аз сар задани ғаму андӯх (зилзила, гуруснагӣ, вабоҳо ва мусибатҳо)  
→ заминларзаҳои сахт (ки аз кушодашавии [ба 6-ум мўҳр](#), [Ваҳй 6:12](#))  
дар тамоми рӯзҳои "**мусибати бузург**" ([Ваҳй 13](#)) ва шишаҳои 7-уми [ғазоби Худо](#)  
([Ваҳй 16:17-18](#)),  
→ манзараҳои даҳшатбор ([шавқ аз 144,000](#), [Ваҳй 12:1](#)), ва  
→ нишонаҳои бузург аз осмон (нишоти офтоб, моҳ ва ситорагон, [Матто 24:29](#), [13 март: 24-25](#),  
[Луқо 21:25-26](#)) хоҳад кард пеш аз баромадани ҳайвони 1-ум аз баҳр дида мешавад ([Ваҳй](#)

[13:1](#)).

**Б. Вақте ки ин чизҳо (омади Писари Одам) ба амал меоянд, чӣ аломате хоҳад буд?**

-Твай аломатҳои омадани Писари Одамро нишон медиҳад (саҳна дар рӯи замин)

[Матто 24:29](#) Дарҳол баъд аз мусибат<sup>G2347</sup> аз онон (ки)<sup>G1565</sup> рӯз хоҳад кард

офтоб тира шавад ва моҳ равшании худро надихад,<sup>G5338</sup>

ва ситорагон аз осмон фуру хоҳанд афтод, ва қувваҳо<sup>G1411</sup> аз осмон ба ларза афтад:

<sup>373</sup>Видео 32. "(Асрори бузург) Масех ва Калисои 1/2."

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/32-a-great-mystery-christ-the-church-all-things-are-of-god/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/32-a-great-mystery-christ-the-church-all-things-are-of-god/).

<sup>374</sup>Видеои 16. «Гарияҳо, тамоми халқҳо (Идораи мўътамад ва донои Худованд бошад) 10/10»).

[www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/](http://www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/). (Барои тафсилот ба "[Гарияҳо]" нигаред).

[13 март 24](#) Аммо дар <sup>G1722</sup>онҳо (ки) <sup>G1565</sup>рӯз, баъд аз он мусибат, офтоб тира мешавад, ва моҳ равшани худро нахоҳад дод, <sup>G5338</sup>  
[13 март 25](#) Ва ситораҳои осмон фурӯ хоҳанд афтод, ва қудратҳои дар осмон ба ларза хоҳанд афтод.

- **Дарҳол** баъд аз **мусибат**: Офтоб тира мешавад, Моҳ ба вай нур намедиҳад, ситораҳо аз осмон меафтад ва қувваҳои осмон ба ларза хоҳанд афтод;
- Шунавандагони Матто: омадани **Писари Одам** "дарҳол пас аз" сурат мегирад **мусибат** аз он айём (айёми мусибат, [март 13:19](#)), ки он оғози Мусибати Бузург хоҳад буд, ки пас аз танаффус дар ҳафтаи 70-уми Дониёл рӯй медиҳад.<sup>375</sup>
- Мшунавандагони киштӣ: Омадани **Писари Одам** "пас" сурат хоҳад гирифт **мусибат дарон** айём (дар мусибати бузург, [Матто 24:21](#)).  
→ Барои шунавандагони Матто омадани Писари Одам «дарҳол пас аз» мусибат ба амал меояд, дар ҳоле ки он «баъди» мусибат ё дар рӯзҳои мусибати бузург барои шунавандагони Марқӯс сурат хоҳад гирифт.

[Луқо 21:25](#) Ва хоҳад буд **аломатҳои** <sup>G4592</sup>дар офтоб, дар моҳ ва дар ситорагон; ва бар замин (замин) <sup>G1093</sup>андӯҳи халқҳо (халқҳои ғайрияхудӣ), <sup>G1484</sup>бо изтироб; бабахр ва мавҷҳои ғуррон;

[Луқо 21:26](#) Мардона <sup>G444</sup>дилҳо аз тарс ва аз нигоҳи (интизорӣ) нотавонӣ мекунанд. <sup>G4329</sup>он чизҳое, ки ҳастанд омадан ба замин (чаҳон): <sup>G3625</sup>зеро ки қувваҳои осмон ба ларза хоҳанд афтод.

- Ҳам барои шунавандагони Матто ва ҳам Марқӯс: Офтоб тира хоҳад шуд, моҳ ба вай равшани намедиҳад, ситораҳо аз осмон меафтанд ва қувваҳои осмон ба ларза хоҳанд афтод ([Матто 24:29, 13 март 24-25](#)).
- Фё шунавандагони Луқо: Ба ғайр аз аломот дар офтоб, моҳ, ситораҳо ва қудратҳои осмон, халқҳои ғайрияхудиён дар замин бо изтироб дучор хоҳанд шуд, ва бахр ва мавҷҳо ғуррон хоҳанд кард.  
→ Ҳамин тариқ, мардон <sup>G444</sup>дилҳо аз тарсу ҳарос ва интизории чизҳое, ки ба сари оянда меоянд, ноумед хоҳанд шуд  
чаҳон чун қудратҳои осмон ба ларза хоҳанд афтод. Аҳамият диҳед, ки чӣ тавр Луқо аломатҳои рӯзро тасвир мекунад  
ба таври бавосита мардона баён карда <sup>G444</sup>дилҳо, мавқеи шунавандагони Луқоро ҳамчун нозирон (аз осмон).

→ *Муроҷиат кунед [Ваҳй 14:14](#) барои тафсилоти «Омадани Писари Одам».*

### С. Аломати ба охир расидани ҳамаи ин чизҳо (ҳафтаи 70-уми Дониёл) чӣ гуна хоҳад буд?

[Матто 24:14](#) Ва ин Инҷили Малакут дар тамоми ҷаҳон барои шаҳодат (шаҳодат) мавъиза хоҳад шуд. <sup>G3142</sup>  
ба ҳамаи халқҳо (халқҳои ғайрияхудӣ), <sup>G1484</sup>ва он гоҳ интиҳо хоҳад омад.

→ Исо ба шогирдонаш гуфт, ки бигзоред, ки логотипи зерин дар гӯши онҳо фурӯ равад: «**Писари Одам ба дасти одамон таслим карда мешавад**» ([Луқо 9:44](#)). То он даме, ки шумо ин логотипро, ки барои бисёриҳо пинҳон аст, фаҳмед ва бовар накунед, рема пинҳон аст. Зеро касе ки Худо фиристодааст, сухан мегӯяд **римаи Худо**, аммо бисёриҳо инро дарк накарданд ва аз пурсидан тарсиданд **Исо** аз он чи **рема** аст ([Луқо 9:45](#)), ва онҳо метарсиданд, ки чӣ тавр Исо ба онҳо зоҳир мешавад, ҳамчун **Рӯҳ** ([Матто 14:26](#)).<sup>376</sup>

<sup>375</sup>Ба "[3] 70 ҳафтаи Дониёл" муроҷиат кунед.

<sup>376</sup>Видео 25, "Сухани саҳт (The logos) 1/2."

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/25-a-hard-saying-the-logos-the-works-of-god/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/25-a-hard-saying-the-logos-the-works-of-god/).



→ Охир кай мерасад **Инчили Малакути Худо** ([Аъмол 28:31](#)) дар тамоми ҷаҳон мавъиза карда мешавад, то шаҳодате ба ҳамаи халқҳои ғайрияҳудӣ (ки писарони Исроил набуданд). Аммо онҳое ки то охир сабр мекунад, наҷот хоҳанд ёфт.<sup>377</sup>

- Кай бояд гурехт (Фавран пас аз мусибат ва оғози мусибати бузург)

#### -Мушкилот

[март 13:18](#) Ва дуо кунед, ки гурезед (гурезед [G5343](#)) [G5437](#) набошед **зимистон**.

[март 13:19](#) Зеро дар он рузхо [G2250](#) мусибат мешавад (**мусибат**), [G2347](#) чунон ки аз ибтидои офариниш набуд [G2937](#) ки Худо [G2316](#) ки то ин дам офарида шудааст, нахоҳад шуд.

- **Мтамошобинони киштӣ**: Дуо кунед, ки дар зимистон гурехта нашавед, зеро он ҷо хоҳад буд **Мушкилот** дар он айём, чунон ки аз ибтидои офариниш, ки Худо офаридааст, то имрӯз набуд ва нахоҳад буд.

→ Шунавандагони Марк дар бораи он мешунаванд **мусибат** ки дар зимистон пеш аз мусибати бузург сар мешавад ([Дон 9:27](#)).

#### - **Г**Мушкилотро такрор кунед

[Матто 24:20](#) Аммо дуо кунед, ки гурезед (гурезед [G5343](#)) [G5437](#) набошед **зимистон**, на дар **рӯзи шанбе**: [G4521](#)

[Матто 24:21](#) Зеро он вақт хоҳад буд **мусибати бузург**, [G2347](#)

чунон ки аз ибтидои олам набуд [G2889](#) то ин дам не ва на харгиз.

- **шунавандагони Матто**: Дуо гӯед, ки фироратон дар зимистон ва дар рӯзи шанбе нашавад, зеро **Мушкилоти бузург**, чунон ки аз ибтидои ҷаҳон то ин замон набуд, нест ва нахоҳад буд.

→ Шунавандагони Матто дар бораи вақти гурехтан ба он гӯш медиҳанд **мусибати бузург** ки пас аз зимистон, вақте ки мусибат ба охир мерасад, оғоз мешавад.

→ Писари Одам дарҳол пас аз он меояд **мусибат**, ки ибтидои он аст **мусибати бузург**.

Ин маънои онро дорад, ки онҳое, ки пас аз ҳодисаи раҳой дар замин мемонанд, бояд омода бошанд

гурехт, зеро он вақт аст **мусибати бузург** сар мешавад, ки дар рӯзи шанбеи ҳамон рӯз хоҳад буд зимистон ([Матто 24:20-21](#)).

#### <Мушкилоти бузург>

(Дарҳол пас аз мусибат)

**Д. Ин чизҳо (омади Худованд) кай хоҳад буд?**

#### -Нафратовари харобӣ

[Луқо 21:20](#) Ва ҳангоме ки Ерусалимро лашкар ихота карда хоҳед дид, [G4760](#) пас бидонед **бахаробӣ** [G2050](#) он наздик аст.

[Матто 24:15](#) Пас, ҳангоме ки хоҳед дид **зишт** [G946](#) аз **харобӣ**, [G2050](#) ки дар бораи Дониёл набӣ гуфта шудааст, **истодадар муқаддас** [G40](#) **ҷой**, [G5117](#) (Ҳар кӣ мехонад, бифаҳмад:)

[Матто 24:16](#) Он гоҳ онҳое ки дар Яҳудо ҳастанд, ба кӯҳҳо гурезанд;

[март 13:14](#) Аммо вақте ки хоҳед дид **зишт** [G946](#) аз **харобӣ**, [G2050](#) ки дар бораи Дониёл набӣ гуфта шудааст, **истодадар кучо набояд**, (ҳар кӣ мехонад, бифаҳмад,)

он гоҳ онҳое ки дар Яҳудо ҳастанд, ба кӯҳҳо гурезанд;

[Луқо 21:21](#) Он гоҳ онҳое ки дар Яҳудо ҳастанд, ба кӯҳҳо гурезанд; ва ҳар кӣ дар миёни он аст, бигзорад (**ЧЭрусалим**) [G846](#) **баромадан**; ва онҳое ки дар кишварҳо ҳастанд, ба он дохил нашаванд.

<sup>377</sup>Видеои 10. «Ду рӯз пеш аз иди Фисҳ».

[www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/10-days-before-the-feast-of-the-pasover/](http://www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/10-days-before-the-feast-of-the-pasover/).

- **Шунавандагони Луқо:** Вақте мебинед, ки лашкархоро муҳосира мекунанд Ерусалим, бидонед, ки харобӣ<sup>G2050</sup> наздик аст.  
Худованд Худо аз Исроил интихоб кард Ерусалим ки номи ӯ ва Довудро ҳоқими халқи Худ гузорад Исроил (2Қр 6:6).<sup>378</sup>  
→ Ҳамин тариқ, Луқо 21:20 чунин маънидод мешавад:  
«Вақте ки шумо мебинед, ки лашкарҳо Ерусалимро муҳосира мекунанд, халқи Исроил, ки дар кучо номи Худованд Худо аст,  
бидонед, ки харобӣ наздик аст.»

- **Шахси нафратовар** (7 чизе, ки Худованд нафрат дорад)  
- **6 чиз** Худованд нафрат дорад (Про 6:16-19)  
Про 6:17(1) Нигоҳи ифтихор (чашм),<sup>H5869</sup>  
(2) забони дурӯғгӯй ва  
(3) дастҳое, ки хуни бегуноҳ рехтаанд,  
Про 6:18(4) Диле, ки оромиш мекунад,<sup>H2790</sup> шарир (нодор)<sup>H205</sup> тасаввурот (фикрҳо, тарҳрезӣ),<sup>H4284</sup>  
(5) пойҳое, ки ба сӯи фасод (бад) шитоб мекунанд;<sup>H7451</sup>  
Про 6:19(6) Дурӯғ (дурӯғ)<sup>H8267</sup> шоҳидки дурӯғ мегӯяд,<sup>H3577</sup> ва  
- **7-умки** Худованд аз ин нафрат дорад **зиште** ба чон<sup>H5315</sup> (Про 6:19)  
Про 6:19(7) он ки мекорад (фиристад)<sup>H7971</sup> ихтилоф (низоъ)<sup>H4090</sup> дар байни бародарон.<sup>H251</sup>

→ Тавсифи шахсияти зишт

Касе, ки чашми мағрур, забони дурӯғгӯ, дастҳое, ки хуни бегуноҳ рехтааст, дили зулм, ки осоштагӣ мегӯяд, пойҳо зуд ба сӯи бадӣ медаванд, шоҳиди козиб, ки дурӯғ мегӯяд, ва

кишткунанда

ихтилоф миёни бародароне, ки Падарашон Худост (Илоҳим).

#### -Рӯзҳои интиқом

- **Мтамошобинон:** Вақте ки шумо чизи зишти харобиеро, ки Дониёл набӣ гуфта буд, мебинед, дар ҷои муқаддас биистед (бигзор касе ки мехонад, бифаҳмад), он гоҳ онҳое ки дар Яҳудо ҳастанд, ба кӯҳҳо гурезанд.
- **Шунавандагони Марк:** «Лекин ҳангоме ки зишти харобиеро, ки Дониёл набӣ гуфта буд, дидед, ки дар ҷое истода истодааст, ки ин лозим нест, (хонанда бифаҳмад), бигзор онҳое ки дар Яҳудо ҳастанд, ба кӯҳҳо гурезанд.
- **Лшувандагони ике:** Баръакси Матто ва Марқӯс, Луқо нагуфтааст: «Вақте ки зишти харобиеро, ки Дониёл-пайғамбар гуфта буд, дидед, дар ҷои муқаддас биистед (бигзор касе ки мехонад, бифаҳмад)», балки фақат мегӯяд: бигзор онҳое ки дар Яҳудо ҳастанд, бигрезанд. ба кӯҳҳо. Он гоҳ гуфта мешавад: бигзор онҳое ки дар байни Ерусалим ҳастанд (*ё Вгурба*) биравед ва онҳое ки дар ин кишварҳо нестанд (минтақаи Яҳудо ва шаҳри Ерусалим) ба он ҷо дохил нашаванд.  
✓ *Çidaea - (минтақаи кӯҳӣ) ба маънои тангтар, ба қисми ҷанубии Фаластин, ки дар ин тарафи Урдун ва баҳри Мурда ҷойгир аст, барои фарқ кардани он аз Самария, Чалил, Перея ва Идумея.*<sup>379</sup>  
✓ *ÇЕрусалим - шаҳре, ки дар кӯҳҳои Яҳудо ҷойгир аст.*

Матто 24:17 Бигзор он касе ки дар он аст <sup>G1909</sup> болои хона <sup>G1430</sup> фурумада, аз хонааш чизе набарад:  
март 13:15 Ва (аммо) <sup>G1161</sup> бигзор ӯ (фуруяд) <sup>G2597</sup> ки дар болои хона аст, ба хона нафуруяд,  
ва ба он ҷо дохил нашавед, то чизе аз хонаи худ берун набарад;

<sup>378</sup>Видеои 48. «8. Ханука». [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/48-the-feasts-of-the-lord-8-hanukkah/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/48-the-feasts-of-the-lord-8-hanukkah/).

<sup>379</sup>"G2449 - ioudaia - Луғати юнонии Стронг (kiv)." Библияи ҳарфи кабуд. 9 март соли 2023 дастрас шудааст.  
<https://www.blueletterbible.org/lexicon/g2449/kiv/tr/0-1/>.

[Матто 24:18](#)Ва ҳар кӣ дар сахро аст, бигзорад <sup>G668</sup>барои гирифтани либос (либос) баргаштан. <sup>G2440</sup>  
[март 13:16](#)Ва ҳар кӣ дар сахро аст, бигзорад <sup>G668</sup>барои гирифтани либоси худ боз барнагардед. <sup>G2440</sup>

[Луқо 21:22](#)Барои инҳо **айёми интиқом**, <sup>G1557</sup>то ки ҳамаи он чи навишта шудааст, ба амал ояд.

- **Шунавандагони Матто ва Марк:**

- Онҳое, ки дар болои хона ҳастанд (ҷои намоз, [Аъмол 10:9](#)) <sup>G1430</sup>фурумада, аз хонааш чизе набарад.

→ Яъне касе, ки дар хонаи худ (замин) намоз мехонад, набояд дар хонаи Худованд даррух ([Матто 21:13](#)) ва пурра ба Масеҳ таваккал кунед, то то охир сабр кунед, то наҷот ёбед ([Матто 24:13](#)).

- Бигзор касе дар сахро (тӯ чаҳон, [Матто 13:38](#)) барои гирифтани либоси худ баргаштан (либос кардан) <sup>G1746</sup>.

→ Яъне, бигзор ҳеч кас дар чаҳон баргардад, то либоси ҷисми худро дар бар кунед, ҷуз либоси Масеҳ.

([Ғал 3:27](#)). Ба ибори дигар, шумо ба зудӣ ҷисми худро тарк хоҳед кард, то ки Масеҳро дар бар кунед, то ҳаёти ҷовидонӣ дошта бошед.

- **Лшувандагони ике:** Зеро ин айёми интиқом аст, то ки ҳар он чи навишта шудааст, ба амал ояд.

[Матто 24:19](#)Ва вой бар ҳоли ҳомиладорон ва ширдорон дар он айём!

[март 13:17](#)Аммо вой бар ҳоли ҳомиладорон ва ширдорон дар он айём!

[Луқо 21:23](#)Аммо вой бар ҳоли ҳомиладорон ва ширдорон дар он айём!

зеро дар замин (замин) мусибати бузурге хоҳад буд, <sup>G1093</sup>ва хашм <sup>G3709</sup>бар ин мардум.

- **Матто, Марк, & шунавандагони Луқо:** Вой бар ҳоли занони ҳомила (зане, ки тифлони заминӣ ҳомила буд) ва онҳое, ки тифлони ширдеҳ (дар зери қонуни шариат ширҳорӣ мекунанд) дар он айём

- **Шунавандагони Луқо:** Вақте ки мусибат ва ғазаби азиме бар замин меояд, онҳое ки зери шариат ҳастанд, зинда нахоҳанд монд.

[Луқо 21:24](#)Ва онҳо ба канори (даҳон) хоҳанд афтод <sup>G4750</sup>аз шамшер, <sup>G3162</sup>

ва ба ҳамаи халқҳо (халқҳои ғайрияҳудӣ) бурда хоҳанд шуд; <sup>G1484</sup>

ва Ерусалим зери пой халқҳо (халқҳои ғайрияҳудӣ) хоҳад шуд, <sup>G1484</sup>

то замони халқҳо (халқҳои ғайрияҳудӣ), <sup>G1484</sup>ичро карда шавад.

- **Шунавандагони Луқо:** Онҳо ба даҳони шамшер хоҳанд афтод (рема, ки аз даҳони Исои Масеҳи Худованд мебарояд, [Ваҳй 1:16](#)) ва ба асирий ба ҳамаи халқҳои ғайрияҳудӣ бурда хоҳанд шуд, ва Ерусалим (қалисои рӯи замин) поймоли халқҳои ғайрияҳудиён хоҳад шуд, то даме ки замони ғайрияҳудиён ба анҷом расад.

→ Сипас дар [Луқо 21:21-24](#), Исо пешгӯӣ карда буд **айёми интиқом** ки навишта шудаанд, бояд бошад

ичро шуд, ки дар он ичро карда мешавад **рӯзи Худованд** дар [Ваҳй 19:2](#).

- **Ба хотири интиҳобкунандагон рӯзҳо кӯтоҳ карда мешаванд**

[Матто 24:22](#)Ва ҷуз инҳо <sup>G1565</sup>рӯз <sup>G2250</sup>бояд кӯтоҳ карда шавад, <sup>G2856</sup>набояд гӯшт бошад <sup>G4561</sup>наҷот ёбад:

балки ба хотири интиҳобшудагон <sup>G1588</sup>ғайр аз онҳое <sup>G1565</sup>рӯз <sup>G2250</sup>кӯтоҳ карда мешавад. <sup>G2856</sup>

[13 март 20](#)Ва ҷуз ин **Худованд** <sup>G2962</sup>кӯтоҳ карда буд, <sup>G2856</sup>Дар он рӯзҳо ҳеч гуна ҷисм набояд наҷот ёбад:

балки ба хотири интиҳобшудагон, <sup>G1588</sup>ки вай интиҳоб кардааст, <sup>G1588</sup>кӯтоҳ

кардааст <sup>G2856</sup>рузҳо. <sup>G2250</sup>

→Рӯзҳои муқаддасони мусибати бузург кӯтоҳ карда мешаванд, зеро онҳо дар рӯзи ҳафтуми карнай навохтанист, ва Худованди мо ва Масеҳи Ў Малакути ин ҷаҳонро барқарор хоҳанд кард

(Ваҳй 11:17, Ваҳй 19:1-7).<sup>380</sup>

h week	Great Tribulation			Armageddon
	Daniel's 2nd half of 70th week			
his brethren, Rev 1:9)	Abomination (AOD)	The hour of temptation (Rev 3:10)	Wrath of God (Rev 16)	
The times of the Gentiles	250 days	790 days	250 days	
The transgression of desolation (Dan 8:13)	220 days	30 days	790 days	220 days   30 Days
	The holy saints & the host trodden under foot (Dan 8:13)			shortened
(The 1st Rapture)	The opening of the 1st to 5th seal		250 Days shortened	
The brides (the wise virgins), who are marked at the opening of the 1st seal, will be raptured at the coming of the Son of man (Rev 6:1-2). The Son of man will come at an hour you do not expect (Luk 12:40).	The 6th seal opens (The wrath of the Lamb)		Unless those days were shortened, no flesh would be saved; but for the elect's sake those days will be shortened. (Mat 24:22)	
	The opening of the 7th seal (the 7 trumpets)			
	The 1st - 4th trumpet			
	The 5th trumpet (1st owe, hurt men for 5 mo)			
	The 6th trumpet (2nd owe)			
	1/3 of men killed (the hour/day/month/year)			

-Саз "[3] 70 ҳафтаи Дониёл" гирифта шудааст.

→Аз оғози кори нафратовари харобот (AOD) то охири Ҳармицидӯн 1290 рӯз (220 + 30 + 790 + 220 + 30 рӯз) аст, пас нимаи дуҷуми ҳафтаи 70-уми Дониёл ба охир мерасад.

→250 рӯзи охирини (30 + 220 рӯз) ҳафтаи 70-уми Дониёл (ё рӯзҳои мусибати бузург) бо ин кӯтоҳ кӯтоҳ карда мешавад. 250 рӯз (220 + 30 рӯз) барои аз они Худовандинтихоб.

- **Мтамошобинон:** Магар он айём (айёми мусибати бузург) кӯтоҳ карда шавад, ҳеҷ кас наҷот намеёбад; балки ба хотири баргузидагон (муқаддасони муқаддас ё духтарони беақл) рӯзҳои мусибати бузург кӯтоҳ хоҳад шуд.
- **Мтамошобинони киштӣ:** Гайр аз ин Худованд он айёмро (айёми мусибати бузург) кӯтоҳ карда буд, ягон башар наҷот намеёфт; балки ба хотири интихобкардаи худ, ки Худовандинтихоб карда буд, рӯзҳои мусибати бузург кӯтоҳ карда мешаванд.  
→ Худованд барои интихобкардаи Ў (ё шунавандагони Марк) хоҳад омад.
- **Лшунавандагони ике:** зикр нашудааст (чунон ки онҳо аллакай баъд аз омадани Писари Одам ба вачд омадаанд).

#### Е. Ин чизҳо (омади Писари Одам) кай мешавад?

① 1-ум ба вачд омадан барои 144,000 (Ояндаи Писари Одам)

→Муроҷиат кунед Ваҳй 14:14 барои тафсилот.

- Рӯзи ва соат барои омадани Писари Одам маълум нест

Матто 24:34 Ба ростӣ ба шумо мегӯям: ин насл аз олам нагузашта, ҳамаи ин чизҳо ба амал ояд. <sup>G1096</sup>

13 март 30 Ба ростӣ ба шумо мегӯям, ки ин насл аз олам нагузашта, ҳамаи ин чизҳо воқеъ шавад. <sup>G1096</sup>

Луқо 21:32 Ба ростӣ ба шумо мегӯям: ин насл аз олам нагузаштааст, то даме ки ҳамааш ба амал ояд; <sup>G1096</sup>

- **шунавандагони Матто:** Ин насл (бокираҳои дигар, ки бани-Исроил нестанд) аз олам нахоҳанд рафт, то даме ки ҳамаи ин чизҳо воқеъ шавад.
- **Шунавандагони Марк:** Ин насл (бокираҳои беақл, ки бани-Исроил ҳастанд) аз олам нагузашта, ҳамаи ин чизҳо воқеъ нашаванд.

<sup>380</sup>Барои қадвалҳои вақт, ба "[3] 70 ҳафтаи Дониёл муроҷиат кунед.

- **Шунавандагони Луқо:** Ин (бокираҳои доно, ки ҳастанд [аввалин меваҳои Масех](#)) насл аз олам нахоҳад гузашт, то он даме ки иродаи Худо нисбати бани-Исроил дар замини лаънатӣ ба амал наояд, то халқи шумо Исроилро ба хоки муқаддасе, ки дар осмон аст, барорад.<sup>381</sup>
- † [Аввалин меваҳои Масех](#) касоне ҳастанд, ки Худо аз Миср фидия дода, аз хонадони Довуд дар муддати тӯлонӣ ҳастанд, онҳо бокира мебошанд, ки барои Худо ва Барра аввалин меваҳо мебошанд, шумораи тамоми сибтҳои бани-Исроил, ки мӯҳр зада шудаанд, ки дар пешониашон номи Падари Барра навишта шуда, дар пеши тахт суруди нав мехонанд, аз замин фидия дода шудаанд.<sup>382</sup>

[Матто 24:35](#) Осмон ва замин (замин)<sup>G1093</sup> мегузарад, аммо каломи ман ([логотипҳо](#))<sup>G3056</sup> аз олам намегузарад.  
[13 март 31](#) Осмон ва замин (замин)<sup>G1093</sup> хоҳад гузашт: аммо каломи ман ([логотипҳо](#))<sup>G3056</sup> аз олам намегузарад.  
[Луқо 21:33](#) Осмон ва замин (замин)<sup>G1093</sup> хоҳад гузашт: аммо каломи ман ([логотипҳо](#))<sup>G3056</sup> аз олам намегузарад.

- **Матто, Марк, & шунавандагони Луқо:** Чаҳон (осмон ва замин), ки мо ҳоло мебинем [логотипҳо](#), на аз чизҳое, ки зоҳир мешаванд, балки дар анбор нигоҳ дошта мешаванд, [барои оташ нигоҳ дошта мешавад](#) бар зидди рӯзи доварӣ ва ҳалокати одамони нофармон. Пас, дар рӯзи доварӣ [логотипҳо](#) дидашуда барои одамони осӣён гузар хоҳанд кард, аммо барои онҳое, ки қабул мекунанд, комил мегардад. [римаи Худо](#).<sup>383</sup>
- † Дар [Эфсӯсиён 5:31](#), "мард (antrōpos)"<sup>G444</sup> ба марди гӯшти каниз ишора мекунанд, ки дорад [логотипҳо](#) аз [Худоё](#) ба воситаи Писари Одам ва ҳамин тавр ӯ бояд падар ва модари худро тарк карда, ба озодзани худ ҳамроҳ шавад (ки [жаёт дар Масех](#)) то ба бадан (устухон ва гушт) пайваст шаванд [Масех](#). Аз ин рӯ, корҳои онҳое, ки бо нон зиндагӣ мекарданд ([логотипҳо](#)) танҳо (дар ҳисоб), на аз қониби [рема](#) ки аз дахон берун мебарояд [Худоё](#) (дар Рӯҳ) сӯзонда хоҳанд шуд ва дар оташ талаф хоҳанд шуд (наҷот хоҳанд ёфт, аммо ҳамон тавре ки аз [оноташ](#)).

[Матто 24:36](#) Аммо аз он [рӯз](#) ва [соат](#) касеро наметиносанд, не, на фариштагони осмон, балки фақат Падари Ман.

[13 март 32](#) Аммо аз он [рӯз](#) ва [соат](#) касеро наметиносанд, не, на фариштагон, ки ҳастанд [дар](#)<sup>G1722</sup> осмон, на Писар, балки [Падар](#).

- **шунандагони Матто:** Аммо касе намедонад [рӯз](#) ва [соат](#), на ҳатто фариштагон [аз](#) бихишт, балки танҳо аз он Уст [Падар](#).
- **Шунавандагони Марк:** Аммо касе намедонад [рӯз](#) ва [соат](#), на фариштагон [дар](#) осмон, [на Писар](#), аммо [Падар](#).
- **Шунавандагони Луқо:** зикр нашудааст (чунон ки онҳо дар он вақт captured шуданд).
- † Аҳамият диҳед, ки фариштагон "[аз](#)" осмон барои шунавандагони Матто, дар ҳоле ки фариштагон ва [Писари Худо](#) ҳастанд "[дар](#)" осмон барои шунавандагони Марк. Сабаб он аст, ки онҳое, ки сазовори ба даст овардани ҳисоб шудаанд [абдиат](#) мебошанд [писарони Худо](#), будан [писарони қиёмат](#). Ҳамин тавр, онҳо дигар мурда наметавонанд, зеро онҳо «ба фариштагон баробаранд», то ҳуди онҳо низ «[дар](#)» осмон аз нуқтаи назари рӯҳонӣ ([Луқо 20:35-36](#)).

[1 Қӯр 15:12](#) Акнун агар [Масех](#) мавъиза кунанд, ки ӯ аз мурдагон эҳё шуд, Чӣ тавр баъзе аз шумо мегӯянд, ки эҳёи мурдагон нест?

<sup>381</sup>Видеои 19. «Замин ва замин». [www.therhemaofthelord.com/course1/the-earth-the-ground/](http://www.therhemaofthelord.com/course1/the-earth-the-ground/).

<sup>382</sup>Видеои 18. «3. Аввалин меваҳо (144,000)». [www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/18-first-fruits-the-144000/](http://www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/18-first-fruits-the-144000/).

<sup>383</sup>Видео 44, "(Логоҳо ва рема) Дар рӯзҳои охир (2 Петрус 3) 1/2." [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/44-the-logos-the-rhema-in-the-last-days-2-peter-3-the-prophecy-of-the-scripture-2-peter-1-3/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/44-the-logos-the-rhema-in-the-last-days-2-peter-3-the-prophecy-of-the-scripture-2-peter-1-3/).

- † Агар шумо чеҳраи осмонро дида тавонед, бояд аломатҳои фаслҳоро бифаҳмед, ба истиснои рӯз ё соати омадани Писари Одам ([Луқо 12:56](#)).<sup>384</sup>

[Матто 24:37](#)Аммо чӣ тавре ки айёми Нӯҳ буд, омадани он низ ҳамон тавр хоҳад шуд **Писари Одам** бошад.

[Матто 24:38](#)Зеро ки дар айёми пеш аз тӯфон хӯрдану менӯшиданд,

зан гирифтанд ва ба шавҳар додан, то рӯзе ки Нӯҳ ба кишти даромад,

[Матто 24:39](#)Ва намедонист, то даме ки тӯфон омада, ҳамаро бурд;

омадани он низ ҳамин тавр хоҳад шуд **Писари Одам** бошад.

- **шунавандагони Матто:** То рӯзе, ки Нӯҳ ба кишти даромад, писарони Худо духтарони одамиро диданд<sup>H120</sup>ки онҳо хуб буданд ва аз ҳар он чи интиҳоб карда буданд, ба онҳо зан гирифтанд.<sup>385</sup>Чунон ки дар айёми Нӯҳ «бокираҳои дигар» бо духтарони одам мехӯранд ва хоҳанд нӯшид, ба занӣ хоҳанд дод ва ба духтарони одам ба шавҳар хоҳанд дод, ва то даме ки тӯфон омада, ҳамаашонро несту нобуд нахоҳанд кард, омадани Писари Одам низ ҳамин тавр хоҳад буд.
- **Мтамошобинони кишти:** зикр нашудааст. Духтарони нодон дар замин хоҳанд монд, вале Рӯҳулқудс бар онҳо хоҳад омад.
- **Шунавандагони Луқо:** зикр нашудааст. Духтарони доно аллакай ба ваҷд омадаанд, зеро онҳо наметавонанд мурданд, зеро онҳо ба фариштагон баробаранд.

#### -[Куфр бар зидди логотип ва рема](#)

[Матто 24:40](#)Он гоҳ ду нафар дар саҳро хоҳанд буд,<sup>G68</sup>яке гирифта мешавад (аз дастгир<sup>G2983</sup>),<sup>G3880</sup> ва дигараш рафт.<sup>G863</sup>

[Луқо 17:36](#)Ду мард дар саҳро хоҳанд буд;<sup>G68</sup>яке гирифта мешавад (аз дастгир<sup>G2983</sup>),<sup>G3880</sup> ва дигараш рафт.<sup>G863</sup>

#### ➤ **Ду дуздҳо дар назди Исо маслӯб карданд**<sup>386</sup>

Яке аз **ду дузд** (ё қинояткорон), ки дар паҳлӯи Исо маслӯб шуда буданд, бадқирдори дигарро мазаммат намуда, мегӯяд: «Оё аз Худо наметарсӣ, ки ту зери довари Ӯ ҳастӣ, зеро медонӣ, ки мо дар ҳақиқат муқофоти ноинсофона мегирем, ки сазовори аъмоли мост, лекин ин шахс (Исои одил) ҳеҷ кори нодурусте накардааст».

→ [1 Юҳанно 2:1](#)қайд мекунад, ки Исои Масеҳ «одил аст,<sup>G1342</sup> ҳамин тавр, дузде, ки дигарро дар салиб сарзаниш кардааст

медонист, ки Исо дар паҳлӯи овезон Исои Масеҳ аст ([Матто 16:20](#)). Ин гунаҳкор огоҳ буд

Худо аз Ӯ битарсид ва ба адолат бедор шуд ([1Қр 15:34](#)).

→ Аммо он гунаҳкоре, ки бар зидди Исо дашном медод, адолати Худоро намедонист ([2Қр 5:21](#)), ҳамин тавр

гуфт: «Агар Ту Масеҳ бошӣ, Худатро ва моро наҷот деҳ», бинобар ин ӯ аллакай дар болои замин доварӣ карда шуда буд. Ин

қинояткор аблаҳ буд, зеро дониш надошт ва аз ин рӯ аз Худованд наметарсид.

**Мунофиқе, ки аз Худо метарсид,** ба Исо, ки дар паҳлӯи овезон буд, гуфт: «Худовандо!<sup>G2962</sup> вақте ки ба Малакути Худ меояӣ, маро ба ёд овар». <sup>G932</sup> ([Луқ23:42](#)). Ҳарчанд яке аз ду қинояткор Исоро дар салиб дашном дода бошад ҳам, касе, ки бадқирдори дигарро мазаммат мекард, «бовар дошт» **Исо** аст **Масеҳ, Писари Худо, ва Ӯ Худовандо.**

Эҳтимол аст, ки ин ду қинояткор Исоро эътироф карда, онҳоро дар назари онҳое, ки мехостанд Исоро бикушанд, қинояткор гардонанд ва аз ин рӯ онҳоро дар назди Исо ба салиб мехкӯб карданд. Шахсе, ки бар зидди Исо дашном медод, Ӯро ҳамчун логос (ё Писари Одам) медонист, вале қинояткори дигар Исоро ҳамчун рема медонист ва аз ин рӯ ба Исо ҳамчун Масеҳ, Писари Худо бовар мекард.

<sup>384</sup>Видеои 8. «Ҳафт иди Худованд барои банӣ-Исроил». [www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/8-the-seven-feasts-of-the-lord-for-the-sons-of-israel-jesus-from-male-child- ба ofo/](http://www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/8-the-seven-feasts-of-the-lord-for-the-sons-of-israel-jesus-from-male-child- ба ofo/).

<sup>385</sup>Видео 21. «Аҳд, хатна зоҳирӣ, хатна ботин».

[www.therhemaofthelord.com/circumcision/21-covenant-outward-circumcision-inward-circumcision/](http://www.therhemaofthelord.com/circumcision/21-covenant-outward-circumcision-inward-circumcision/).

<sup>386</sup>Ба «[Расми 10-б]» ё Видеои 38 муроҷиат кунед. «Ду дузде, ки дар назди Исо маслӯб шудаанд».

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/38-the-crucifixion-of-jesus-the-two-thieves-crucified-next-to-jesus/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/38-the-crucifixion-of-jesus-the-two-thieves-crucified-next-to-jesus/).

Ҳамон тавре ки Исо назди Падар ва Худои Худ сууд кард ва Худо барои Маряма Маҷдалия Падар ва Худо шуд. [Юҳанно 20:17](#), Худо ҳамчунин Падар ва Худои ҷинояткоре мегардад, ки бо имон имон овардаанд, ки Исо Масеҳ аст, ки ба сӯи Падари Худ, Худои Худ сууд мекунад. [Луқо 23:42](#) («Худовандо, Ҳангоме ки ба Малакути Худ меоям, маро ба ӯ овар») чунин маънидод мешавад: «Худовандо! Ман имон дорам, ки Ту Исои Масеҳ, Писари Худо ҳастӣ ва назди Падари Худ ва Падари Ман ва назди Худ сууд хоҳӣ кард. Худо ва Худои ман. Пас, ҳангоме ки ба Малакути Худ меоям, имони маро ба ӯ овар». [Луқо 23:43](#) Исо ба вай гуфт: «Ба ростӣ ба ту мегӯям, ки имрӯз бо Ман дар [бихишт](#).»

Инро дар назар дошт, вақте ки Исо гуфт: «Он гоҳ ду нафар дар саҳро хоҳанд буд (чаҳон, [Матто 13:38](#)); <sup>G68</sup>яке гирифта мешавад ва дигаре гузошта мешавад ([Мат24:40](#)).» Ба ибораи дигар, онҳое, ки аз гирифтани Рӯҳулқудс (ё рема) саркашӣ мекунанд ва ба Масеҳ (ё Масеҳ, [Jhn1:41](#)), Писари Худо, мебошанд аллакай доварӣ карданд ва наҷоти худро аз даст доданд ([Jhn20:31](#)), бинобар ин онҳо наметавонанд ба подшоҳии Ӯ дохил шаванд.

→ [Луқо 12:10](#) Ҳар ки сухане гӯяд ([логотипҳо](#)) <sup>G3056</sup>зидди [Писари Одам](#) = ба ӯ баҳшида мешавад; балки барои касе ки бар Рӯҳулқудс кӯфр мегӯяд ([рема](#)) = баҳшида намешавад.



The two thieves crucified next to Jesus

Jhn.19.18 Where they crucified him, and two other with him, on either side one, and Jesus in the midst.

→ The two were referred to as **thieves**<sup>G327</sup> and **malefactors**<sup>G357</sup> why?

There were **two thieves**<sup>G327</sup> crucified with Jesus on the cross, one on the right hand, and another on the left (Mat.27.38).

• These two malefactors<sup>G357</sup> led with Jesus to be put to death (Luk.23.32)

• They that were crucified with him reviled<sup>G3679</sup> him (Mar.15.32).

Conversation between the two malefactors

• And one of the malefactors<sup>G357</sup> which were hanged **railed** on him, saying, **if thou be Christ save thyself and us** (Luk.23.39)

• But the other answering rebuked him, saying, **Dost not thou fear God, seeing that thou art in the same boat condemnation?**(Judgment)<sup>G2927</sup> (Luk.23.40)

• And we indeed **justly** (righteously)<sup>G1346</sup> for we receive the due reward(worthy)<sup>G378</sup> of our deeds, but this man<sup>G776</sup> hath done nothing amiss<sup>G824</sup> (Luk.23.41)

→ One malefactor rebukes the other malefactor, saying, "Do you not fear God, that you are under his judgement,

knowing that we indeed receive the un-righteous reward worthy of our deeds, but this man (righteous Jesus) has done nothing amiss." (regarding "The reward of unrighteousness," refer to video 37, "The field of blood (A possession?)")

Justly (righteously)<sup>G1346</sup>

- An adverb from δικαιοσ or righteous<sup>G1342</sup>

Luk.21 "if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous."

→ Luk.21 records, "Jesus Christ is 'the righteous,'" thus, the thief who rebuked the other on the cross knew that Jesus hanging next to Him was Jesus the Christ (Mat.16:20).

→ This malefactor had knowledge of God, therefore feared Him, and was awoken to righteousness (Co.15:34).

Jhn. 3:16 For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.

Jhn. 3:17 For God sent not his Son into the world to condemn (judge)<sup>G2919</sup> the world; but that the world through him might be saved.

Jhn. 3:18 He that believeth on him is not condemned (judged)<sup>G2919</sup> but he that believeth not is condemned (judged)<sup>G2919</sup> already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God.

(Pro.1:7 The fear of the Lord is the beginning of knowledge; but fools despise wisdom and instruction (Pro.12:15 The way of a fool is right in his own eyes)

→ However, the malefactor who railed against Jesus did not know the righteousness of God (2Co.5:21), thus said, "If not be Christ save thyself and us," therefore, he was already judged above the ground.

→ This malefactor was a fool because he lacked knowledge and therefore did not fear the Lord.

The malefactor who feared God, said unto Jesus hanging next to him, "Lord, remember me when thou comest into thy kingdom."<sup>G582</sup> (Luk.23:42)

Even though one of two malefactors reviled Jesus on the cross, the one who rebuked the other malefactor, "believed," that Jesus is the Christ, the Son of God, and His Lord.

• In the same way that Jesus ascended to His Father and God, and God became the Father and God for Mary Magdalene in Jhn.20:17, God will become the Father and God of the malefactor, who by faith believed that Jesus will ascend to His Father, His God.


Luk.23.42 is therefore interpreted as follows:

• Luk.23.42 Lord, remember me when thou comest into thy kingdom."

• Luk.23.43 And Jesus said unto him,

"Lord, I believe you are Jesus Christ, the Son of God, and that you will ascend to your Father and my Father, and to your God and my God. Therefore, remember my faith, when you come into your kingdom."

"Verily I say unto thee, To day shalt thou be with me in paradise."



Even the righteousness<sup>G893</sup> of God which is by faith<sup>G3023</sup> of Jesus Christ unto all and upon all them that believe: for there is no difference: (Rom.3:22)

The Lord's prayer  
And lead us not into temptation, but deliver us from evil (Mat.6:13)

It is possible that the two malefactors acknowledged Jesus, making them malefactors in the eyes of those seeking to kill Jesus, and thus they were nailed to the cross next to Jesus.  
→ The malefactor who railed against Jesus knew Him as the logos (or the Son of man), but the other malefactor knew Jesus as the rhema, and thus believed Jesus as the Christ, the Son of God.  
→ This is what Jesus meant when he said, "Then shall two be in the field (the world, Mat.13:38), the one shall be taken, and the other left (Mat.24:40)."  
Luk.12:10 Whosoever shall speak a word (logos) against the Son of man = it shall be forgiven him; but unto him that blasphemeth against the Holy Ghost (rhema) = it shall not be forgiven.  
→ In other words, those who refuse to receive the Holy Spirit (or the rhema), and do not believe that Jesus is the Christ (or the Messias, Jhn.1:41), the Son of God, will be judged (cannot be saved, Jhn.20:31), nor can they enter His kingdom.

Матто 24:41 Ду зан дастос мекунанд<sup>G229</sup> дар осиеб;<sup>G3459</sup>

<sup>387</sup>Видеои 38, "Ду дузде, ки дар назди Исо маслуб шудаанд".

якегирифта мешавад (аз дастгир<sup>G2983</sup>), <sup>G3880</sup> ва дигараш рафт.  
Луқо 17:35 Ду зан дастос мекунад<sup>G229</sup> якҷоя;  
якегирифта мешавад (аз дастгир<sup>G2983</sup>), <sup>G3880</sup> ва дигараш рафт.<sup>G863</sup>

- Калимаи решаи осиеб (G3459) санги осиеб аст (, μύλος, G3458), «осиеби калон аз ду санг, боло ва зери як санг иборат буд; санги поён устувор буд, вале санги болоиро хар гардонд, аз он ҷо санги осиеб номида шудааст (μύλος<sup>G3458</sup>)»<sup>388</sup>

Твай асоси бинои Худост Исои Масеҳ (1Қр 3:9–11) ки санги доимии ниҳон аст (логотипҳо), ва санги боло, ки ба санги зинда табдил меёбад рема. Хар кӣ аъмоли шариатро, мисли Исроил, ки аз имон нест, бичӯяд, дар пеши он санги васваса меафтад, вале хар кӣ аъмоли шариати адолати имонро бичӯяд, ба адолат хоҳад расид.<sup>389</sup>

- Павлуси расул шинонд логотипи Худо дар ту, ва масеҳии баркамол онро об дод (Логотипҳои Худо+Об = Як), аммо Худо (он ки барои ғизои шумо нон хизмат мекунад) афзун мекунад логотипҳо дар шумо кошта шудааст Писари Одам ва меваҳои адолати шуморо мерӯёнад (рема).<sup>390</sup>

→ Бинобар ин, агар кори касе устувор бошад Исои Масеҳ (аз ҷониби имон), подоши солеҳ хоҳад гирифт (1Қр 3:13-15, Матто 10:41). Аммо агар кори касе сӯхта шавад, вай зиён хоҳад дид, ҳатто агар вай мисли оташ наҷот ёбад.

- † Асарҳои онҳое, ки бо рема, ки аз дахон мебароянд, зиндагӣ мекарданд Худоё, сӯзон нахоҳад шуд, чунон ки онҳо мувофиқи Рӯҳ зиндагӣ мекарданд. Аммо аъмоли касоне, ки танҳо бо нон (логос) ба ҳасби ҷисм зиндагӣ мекарданд, сӯхт ва аз сабаби он зиён хоҳанд дид. оташ, вале онҳо наҷот хоҳанд ёфт, аммо ҳамон тавре ки аз ҷониби оташ.

1Қр 3:14 Агар кори касе, ки бар он бино кардааст, боқӣ монад, вай мукофот хоҳад

гирифт.<sup>G3408</sup>

1Қр 3:15 Агар кори касе сӯхта шавад, вай зиён хоҳад дид:

*балки худаш наҷот хоҳад ёфт; аммо мисли оташ.*

→ Пас, яке аз он ду нафаре, ки парҳезгорӣ кардаанд, дастгир карда мешавад ва дигаре дар канор мемонад

(ба Рӯм 5:19).

**Малакути Осмон:** Санги заминӣ (Исои Масеҳ, логос)<sup>391</sup>

- Дар Матто: Калимаи решаи дастос (Strong's G229) хӯрок аст (Strong's G224)
- Шунавандагони Матто дар бораи логотипҳо дар замин, ки ба он шаходат медиҳад Рӯҳ, об, вахун.  
-Матто 13:33 Ба онҳо масали дигаре гуфт;

**Малакути Осмон** ба хамиртуруш монанд аст, ки як зан гирифта буд, ва дар се ченак орд пинҳон шуд, <sup>G224</sup> то даме ки хамир хамир шуд. <sup>G2220</sup>

1 Юҳанно 5:8 Ва се кас гувоҳӣ медиҳанд. <sup>G3140</sup> дар замин (замин), <sup>G1093</sup>

Рӯҳ, ва об, вахун: ва ин се мувофиқанд (ҳастанд) <sup>G1526</sup> дар як.

**Малакути Худо:** Твай санги боло (Падар, рема)<sup>392</sup>

- Дар Луқо: Осиеб<sup>G3459</sup> зикр нашудааст, ки он санги болоест, ки дар осмон шаходат медиҳад.
- Лшунавандагони ике дар бораи рема аз осмон, ки шаходат медиҳад Падар, логотипҳо, ва Рӯҳулқудс.  
-Луқо 13:20 Ва боз гуфт: «Ба чӣ монанд қунам? **Малакути Худо?**

<sup>388</sup>" G3458 - mylos - Луғати юнонии Стронг (kjv)." Библияи ҳарфи кабӯд. 9 март соли 2023 дастрас шудааст.  
<https://www.blueletterbible.org/lexicon/g3458/kjv/tr/0-1/>.

<sup>389</sup>Видеои 41. «Дар Худованд ба воя расед, то дар назари Худо мақбул шавед», & видео 47, «7. хаймаҳо»), [www.theRhemaOfTheLord.com](http://www.theRhemaOfTheLord.com).

<sup>390</sup>Видеои 41. «Дар Худованд инкишоф диҳед, то ки дар назари Худо мақбул шавед».  
[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/41-grow-in-the-lord-to-be-acceptable-to-god/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/41-grow-in-the-lord-to-be-acceptable-to-god/).

<sup>391</sup>Видео 13. «Калима (логос ва рема) [www.therhemaofthelord.com/logos-rhema/13-the-gift-of-the-holy-spirit/](http://www.therhemaofthelord.com/logos-rhema/13-the-gift-of-the-holy-spirit/).

<sup>392</sup>Дар ҳамон ҷо.

-[Луқо 13:21](#) Он мисли хамиртурушест, ки зане гирифта, дар се ченак орд пинҳон кард,<sup>G224</sup> то даме ки хамир хамир шуд.

([1 Юханно 5:7](#) Зеро се нафар ҳастанд, ки шаҳодат медиҳанд.<sup>G3140</sup> дар **осмон**, **Падар, Калом (логотипҳо)**, ва **Рӯҳулқудс**: ва ин се мувофиқанд (ҳастанд)<sup>G1526</sup> як.)

- † **Малакути Худо** бо чашми бараҳна дидан мумкин нест, зеро он дар дохили шумост, бинобар ин шумо (ҳамчун шоҳидони бузургии Ӯ) бояд қудрат ва омадани моро мавъиза кунед. **Худованд Исои Масеҳ** ([2Пт 1:16](#)).<sup>393</sup>

[1 Қўр 11:26](#) Зеро ҳар боре ки шумо ин номро меҳӯред ва ин косаро менӯшед, **нишон медиҳед аз они **Худованд маргто омаданаш**.**

- **Барои раҳой аз чизҳои оянда сазовори ҳисоб бошед**

[13 март 33](#) Эҳтиёт бошед (ниг.),<sup>G991</sup> тамошо кунед<sup>G69</sup> ва дуо кунед:<sup>G4336</sup> зеро намедонед, ки вақт кай меояд<sup>G2540</sup> аст.

[13 март 34](#) Зеро Писари Одам мисли марде аст, ки ба сафари дур рафта, аз хонаи худ рафт, ва ваколат дод<sup>G1849</sup> ба бандагони худ,<sup>G1401</sup> ва ба ҳар кас кори худ, ва ба дарбон (он ки дарро нигоҳ медорад) фармуд<sup>G2377</sup> тамошо кардан.

[Луқо 21:34](#) Ва огоҳ бошед (ҳазар кунед)<sup>G4337</sup> барои худ бигиред, то дилҳои шумо аз ҳад зиёд пур нашавад **серфинг**, ва мастӣ ва ғамхории зиндагии дунявӣ ва он рӯз ногаҳон бар шумо ояд (ногаҳон).<sup>G160</sup>

[Луқо 21:35](#) Зеро ки он бар ҳамаи сокинони рӯи замин (замин) ҳамчун дом хоҳад омад.<sup>G1093</sup>

[Луқо 21:36](#) Пас, бедор бошед ва ҳамеша дуо гӯед, то ки сазовори ин ҳисоб гардед **гурехтан** ҳамаи ин чизҳо ки ба амал меояд, ва дар пеш истодан **Писари Одам**.

[Луқо 21:37](#) Ва рӯзона дар маъбад таълим медод;

ва шабона берун рафта, дар кӯҳе, ки кӯҳи Зайтун ном дорад, сукунат кард.

[Луқо 21:38](#) Ва тамоми мардум субҳи барвақт ба маъбад назди Ӯ меомаданд, то суханашро бишнаванд.

- **Шунавандагони Марк:** Зеро намедонӣ, ки вақт кай аст, ҳазар кун ва бубин, бедор бош, то тамошо кун ва дуо гӯӣ.  
Писари Одам одам аст<sup>G444</sup> сафаре дур кард ва пас аз ба бандагонаш ва ба ҳар кас кори худ ваколат дода, хонаи Худо тарк кард ва дарбон фармуд, ки дарро нигоҳ дорад.
- **Шунавандагони Луқо:** Эҳтиёт бошед, мабодо дилҳоятон пур аз тамаъкорӣ, мастигарӣ ва ғамхории зиндагии дунё нагардад, вагарна рӯзе ояд, ки ногаҳон бар шумо доме афтад бар ҳамаи сокинони рӯи замин.

Пас, ҳамеша бедор бошед ва дуо гӯед, то ки шумо сазовори раҳой ёфтан аз ҳамаи ин чизҳои воқеӣ ва дар пеши Писари Одам истода бошед. Исо онҳоро рӯзона дар маъбад таълим медод, вале шабона дар кӯҳи Зайтун мемонд. (Кӯҳи Зайтун дар он ҷоест, ки **Худованд Исои Масеҳ** бо ҳамаи муқаддасонаш аз осмон фуруд хоҳад омад, то барои боқимондаҳои дар замин боқимонда чанг кунад). Аҳамият диҳед, ки тамоми мардум субҳи барвақт барои шунидани таълимоти Исо дар маъбад меомаданд.

② **Чашни дуюм барои муқаддасони Мусибати Бузург (омадани **Худованд**)**

→ Мууроҷиат кунед [Ваҳй 11:15-16](#) барои тафсилот.

- **Соатомадани он маълум нест **Худованд****

[Матто 24:42](#) Пас, бедор бошед: зеро намедонед, ки чӣ **соат**<sup>G5610</sup> шумо **Худовандоме** ояд.

[Матто 24:43](#) Аммо инро бидонед, ки агар неки хона (**сохибхона**)<sup>G3617</sup>

<sup>393</sup>Видеои 35. «Шогирдон бо қудрат ва қудрат».

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/35-apostles-disciples-with-power-authority/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/35-apostles-disciples-with-power-authority/).

медонист, ки дар кадом соат (зиндон)<sup>G5438</sup> дузд<sup>G2812</sup> меомад,  
ӯ тамошо мекард,<sup>G1127</sup> ва намехост, ки хонааш вайрон шавад.

[13 март 35](#) Пас, бедор бошед: зеро намедонед, ки оғо кай **Худованд**<sup>G2962</sup> аз хонамеояд,  
беғоҳ, ё нисфи шаб, ё ҳангоми бонг задани хурӯс, ё саҳар:

[13 март 36](#) Мабодо ногаҳон биёяд, туро дар хоб набинад.

[13 март 37](#) Ва он чи ба шумо мегӯям, ба ҳама мегӯям: бедор бошед.

- **шунавандагони Матто**: Нигоҳ кунед, зеро шумо мекунеднедонед, ки соататон чанд аст **Худованд** (домод) меомад. Агар соҳиби хона медонист, ки дузд кай меояд, ӯ тамошо мекард ва намегузост, ки хонааш вайрон шавад.
- **Шунавандагони Марк**: Тамошо кунед, зеро намедонед кай **Худованд** аз хона меояд. Беғоҳӣ, нисфи шаб, дар вақти хурӯс ё саҳар. Нигоҳ кунед, ин сӯхан барои ҳама аст, мабодо **Худованд** вақте ки ӯ меояд, шуморо хоб ёбед.

#### -Рузу соат

- Дар назар гиред, ки "**рӯз ва соат**" омадани онҳо маълум нест **Писари Одам** дар ҳоле ки танҳо "**соат**" омадани он маълум нест **Худованд**:

- **Рӯз** (Қувват **G2250**) фосилаи байни тулӯи офтоб ва ғуруби офтобро дар назар дорад,<sup>394</sup> ва **соат** (Қувват **G5610**) ба фаслҳои сол (баҳор, тобистон, тирамоҳ, зимистон) ишора мекунад.<sup>395</sup> **Писари Одам** дар ҳол пас аз мусибат, ки оғози мусибати бузург хоҳад буд, пайдо мешавад, аммо ҳеҷ кас оғози рӯзро намедонад (твай тулӯи офтоб ва ғуруби рӯз) ва соати (мавсими) мусибати бузург, бинобар ин рӯз ва соати омадани ӯро чуз Падар наметавон маълум кард.

- **Худованд Исои Масех** дар «руз меояд **Худованд**.» Барои омадани **Худованд, рӯз** (байни тулӯи офтоб ва ғуруби офтоб) омадани ӯ маълум аст, зеро ӯ ҳамчун дузд дар шабе, ки дар нисфи шаб аст, меояд. (**Матто 25:6**), аммо **соат ё мавсим** (баҳор, тобистон, тирамоҳ, зимистон) сол маълум нест.

[Матто 25:6](#) Ва дар нисфи шаб (нимӣ ва шаб)<sup>G3319G3571</sup> нидое баромад,  
Инак, домод меояд; ба пешвози ӯ берун равед.

[2Пт 3:10](#) Аммо рузи **Худованд** чун дузд дар шаб меояд;<sup>G3571</sup>  
ки осмонҳо дар он хоҳанд буд **Гузаштан** бо садои баланд,  
ва унсурҳо бояд **гудохта** бо гармии гарм,  
замин (замин)<sup>G1093</sup> инчунин асарҳо<sup>G2041</sup> ки дар он ҷо ҳастанд, сӯзонда хоҳанд шуд.

[2Пт 3:11](#) Чун дид, ки ҳамаи ин чизҳо нест карда мешаванд,<sup>G3089</sup>  
Шумо бояд дар ҳама гуна гуфтугӯи муқаддас ва парҳезгорӣ чӣ гуна шахс

бошед,<sup>G2150</sup>

[2Пт 3:12](#) Дар ҷустуҷуи ва шитоб кардан ба фарорасии рузи **Худоё**,  
ки дар он осмонҳо дар оташ пароканда хоҳанд шуд,<sup>G3089</sup>  
ва унсурҳо (рудиментҳо)<sup>G4747</sup> хоҳад кард **гудохта** бо гармии гарм?

[2Пт 3:13](#) Бо вучуди ин, мо мувофиқи ваъдаи ӯ,  
Осмони нав ва замини навро ҷустуҷӯ кунед,<sup>G1093</sup> ки дар он адолат сокин аст.<sup>G1343</sup>

- Кай **рӯзи Худованд** меояд, осмон хоҳад омад **Гузаштан** бо садои баланд ва унсурҳо аз гармии шадид об хоҳанд шуд, ва корҳои рӯи замин сӯхта хоҳанд шуд. Чун донед, ки ҳамаи ин чизҳо

<sup>394</sup>"G2250 - hēmera - Луғати юнонии Стронг (кјv)." Библияи ҳарфи кабуд. 13 март 2023 дастрас шуд.  
<https://www.blueletterbible.org/lexicon/g2250/kjv/tr/0-1/>.

<sup>395</sup>"G5610 - hōra - Луғати юнонии Стронг (кјv)." Библияи ҳарфи кабуд. 13 март 2023 дастрас шуд.  
<https://www.blueletterbible.org/lexicon/g5610/kjv/tr/0-1/>.

нест карда мешаванд, шумо бояд дар ҳама гуфтугӯи муқаддас ва парҳезгорӣ бошед, то дар дониши мо пурсамар бошед. **Худованд Исои Масеҳ**.<sup>396</sup>

- Дар омадани **рӯзи Худо**, осмон дар оташ гудохта мешавад ва рудиҳо хоҳад шуд **гудохта** бо гармии гарм, балки мувофиқи ваъдаи Ҷ, шумо аз ҷониби комил карда мешавед **ремаи Худо** дар осмон ва замини нав, ки дар он адолат сокин аст.

† **Логотипҳои Худованд**: «Онҳое, ки зиндаанд ва то омадани онҳо боқӣ мемонанд **Худованд ба онҳо, ки дар хобанд, монеъ нашавад**” (1. 4:15). Пас аз омадани имон, ҳамаи онҳое, ки дар онҳо нишонаҳо доранд, дигар зери дасти муаллим нестанд (ё дар зери осмон ва замин), балки ба воситаи имон ба Исои Масеҳ писарони Худо мешаванд.<sup>397</sup>

Логосҳо дар анбор нигоҳ дошта шуда, барои оташ дар рӯзи доварӣ ва ҳалокати одамони осийн нигоҳ дошта шудаанд. Тбинобар ин, гарчанде ки осмон ва замин гузарон аст, **логотипҳо** аз ҷониби комил карда мешавад **ремаи Худо дар рузи Худоё**.<sup>398</sup>

**Лук12:36** Ва шумо низ ба одамоне, ки мунтазири интизори худ ҳастед, дӯст медоред **оғо**,<sup>G2962</sup>

кай аз тӯй бармегардад (**ба издивоҷ**).<sup>G1062</sup>  
то ки вай омада, дарро бикӯбад, дарҳол ба рӯяш кушода шаванд.

**Лук12:37** Хушо он бандагон,<sup>G1401</sup>

ки **Худованд** чун биёяд, бедор хоҳад ёфт.<sup>G1127</sup>

Ба ростӣ ба шумо мегӯям, ки ӯ камарбанд хоҳад кард,<sup>G4024</sup>

ва онҳоро ба сари гӯшт шинонанд,<sup>G347</sup> берун омада, ба онҳо хизмат хоҳад кард.

**Лук12:38** Ва агар ӯ дарояд **дуюм тамошо кунед** (шахсоне, ки дар зиндон посбонӣ мекунанд,

ҷое, ки асирон нигоҳ дошта мешаванд), ё

Дароед **сеюм тамошо кунед** (шахсоне, ки дар зиндон посбонӣ мекунанд,

ҷое, ки асирон нигоҳ дошта мешаванд),<sup>G5438</sup>

ва онҳоро ёбед, хушо он бандагон!

**Лук12:39** Ва ин донист, ки агар неки хона (хонадор)<sup>G3617</sup> медонист

кадом соат дузд меомад, ӯ тамошо мекард,


ва нагузошт, ки хонааш шикаста шавад.

<sup>396</sup>Видеои 30. «Мусоидат». [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/30-the-communion/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/30-the-communion/).

<sup>397</sup>Видеои 45. «6. Кафорат». [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/45-the-feasts-of-the-lord-6-atonement/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/45-the-feasts-of-the-lord-6-atonement/).

<sup>398</sup>Муроҷиат кунед "Ваҳй 22:3–4," ё Видео 44. "(The logos & the rhema) Дар рӯзҳои охир (2 Петрус 3) 1/2."

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/44-the-logos-the-rhema-in-the-last-days-2-peter-3-the-prophecy-of-the-scripture-2-peter-1-3/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/44-the-logos-the-rhema-in-the-last-days-2-peter-3-the-prophecy-of-the-scripture-2-peter-1-3/).



Ⓐ Аввалин омадани Масеҳ (Таъмид ба марг ва эҳёи Ў)

- Соати 1-ум (Нимаи 1-уми ҳафтаи 70-уми Дониёл ичро шуд)

- Гумон меравад, ки Исо аз 33 то 34 сола зиндагӣ кардааст (агар аз ид ҳисоб карда шавад, 33 солу 6 моҳ) аз хаймаи муқаддас то маслӯб шудани Ў, иди Фисҳ). Агар ин ҷадвал дуруст бошад, Исо хизмати худро дар рӯи замин оғоз намуд дар соли 27-и милодӣ ва дар соли 31-и милодӣ Масеҳ шуд (аҳди абадӣ бо худаш мустаҳкам карда шуд, Дон 9:27), вакте ки У 33 солу 6 мох буд.

→ Ин нимаи 1-уми ҳафтаи 70-уми Дониёл (ё 3,5 сол) ба анҷом расид, аммо азбаски миллати яҳудӣ онро рад кард логотипи Худо, Инчили логотипи наҷот ба ғайрияҳудиён рӯ овард (Аъмол 13:46, Аъмол 13:26), ва Кӯрӣ қисман бо Исроил рӯй медиҳад, то даме ки пуррагии ғайрияҳудиён фаро расад (ба Рум 11:25).

- Масеҳ ба дунё омад (Юҳанно 11:27) барои гунаҳкорон.

(Юҳанно 11:27 Вай ба Ў гуфт: «Бале, Худовандо (кирос):

Ман бовар дорам, ки ту ҳастӣ Масеҳ, Писари Худо, ки бояд ба ҷаҳон биёяд.)

— Хамаи онхое, ки дар Исои Масеҳ, ки таъмид гирифтаанд Масеҳ, гузоштанд Масеҳ, ва шуда аз они Масеҳ.

Пас, онҳо насли Иброҳим ва ворисони мувофиқи ваъда (Ҷал 3:27–29).

Ҷал 3:27 Зеро ки бисёре аз шумо, ки таъмид гирифтаед Масеҳ пӯшидаанд Масеҳ.

Ҷал 3:28 На яҳудӣ ҳасту на юнонӣ, на банд ҳасту на озод, на мард ҳасту на зан;

зеро ки ҳама як ҳастед Исои Масеҳ.

Ҷал 3:29 Ва агар шумо бошед аз они Масеҳ Пас шумо насли Иброҳим ва ворисони мувофиқи ваъда

ҳастед.

† Нимаи дуюми Дониёл 70 ҳафта хоҳад кардрэсуме пас аз 1-ум ба ваҷд омадан, пас аз он нафратовари харобӣ.<sup>400</sup>

<sup>399</sup> Барои тафсилоти бештар ба «[Расми 21-1] Чӣ тавр халқи Худо ба хаймаи Худо дохил мешаванд» нигаред.

<sup>400</sup> Ба “[3] 70 ҳафтаи Дониёл” муроҷиат кунед.



Tribulation		Great Tribulation			Armageddon
Daniel's 1st half of 70th week		Daniel's 2nd half of 70th week			
(John is partakers in Tribulation with his brethren, Rev 1:9)		<b>Abomination (AOD)</b>	The hour of temptation (Rev 3:10)	<b>Wrath of God</b> (Rev 16)	
<b>1,260 days</b>	<b>The times of the Gentiles</b>	<b>250 days</b>	<b>790 days</b>	<b>250 days</b>	
Fulfilled before Christ's 1st coming		<b>(1 Hour)</b>	To be fulfilled by the Lord Jesus Christ		<b>(1 Hour)</b>
<b>Time</b> (feast), <b>Times</b> (feasts), & <b>the dividing</b> (midst) <b>of time</b> (Dan 7:25, Dan 12:7)					
<b>Feast</b> (of Passover, Unleavened, Firstfruits)	<b>The midst of the feast</b>		<b>Feasts</b> (of Trumpet, Atonement, Tabernacles)		

### ⓑ Омадани Писари Одам (Рӯҳҳои одил комил мешаванд)<sup>401</sup>

- **(Дарави якум)** Архи одилон комил мегардад

- Инчиле, ки Павлуси ҳавворӣ мавъиза мекард, на аз паи одам, балки аз ҷониби одамон буд зухури Исои Масех ([Фал 1:11-12](#)) ва ба воситаи Инчил, ӯ (Павлуси расул) шуморо дар он таваллуд кардааст Исои Масех ([1Қр 4:15](#)).<sup>402</sup>

- **Ерусалими осмонӣ**

Азбаски логотип дар шумо калон шуда, ба овози рема гӯш додед, шумо ба Кӯхи Сион, ки шаҳри Худои Ҳай, Ерусалими осмонӣ, ки дар он ҷо шумораи бешумор аст ҷамъи фариштагон, маҷлиси умумӣ ва калисои нахустодагон ки дар осмон дар кучо навишта шудаанд

Худоё довари ҳама аст, ва рӯҳҳо аз онҳое, ки сохта шудаанд одил сохта мешаванд комил ([Ибр 12:22-23](#)).<sup>403</sup>

Аҳамият диҳед, ки рӯҳҳои онҳое, ки ба воситаи Инчиле, ки Павлуси ҳавворӣ мавъиза карда буданд, таваллуд ёфтаанд,

дар одил ва комил офарида шудааст. Онҳо калисои нахустода ки дар осмон навишта шудаанд, ки истодаанд

дар кӯхи Сион, ки шаҳри Худои Ҳай, Ерусалими осмонӣ аст. Ба ибораи дигар, онҳо ҳастанд ба аввалин меваҳои Масех ки дар соати 2 ба вачд оварда мешавад (вакти якум) ([Ваҳй 7:9](#)).

- «Баъзеҳо Малакути Худоро пеш аз таъми марг хоҳанд дид»

[Лук9:20](#) Ба онҳо гуфт: «Лекин шумо Маро кӣ мегӯед? Петрус дар ҷавоб гуфт: «Масеҳи Худост».

[Лук9:26](#) Зеро ҳар кӣ аз Ман ва аз суҳанони Ман шарм кунад, <sup>63056</sup> Писари Одам аз ӯ хоҳад буд шарм, вақте ки ӯ дар ҷалоли Худ, дар ҷалоли Падар ва фариштагони муқаддас хоҳад

омад.

[Лук9:27](#) Аммо ба шумо як ҳақиқатро мегӯям,

«бошад баъзе дар ин ҷо истода, ки хоҳад на чаши маргро, томебинанд Малакути Худо.»

→ Онҳое, ки бо Рӯҳулқудс ва бо оташ таъмид гирифтаанд, мисли онҳо маргро нахоҳанд дид хоҳад ҲЕЧ гох намур.<sup>404</sup>

- Онҳо сазовори ба даст овардани абадият ҳисоб шудаанд, ва эҳёи мурдагон, ҳастанд писарони Худоё, ки писарони эҳё ҳастанд, ва аз ин рӯ онҳо дигар наметавонанд

мурданд

онҳо баробар ба фариштагон ([Лук20:35-36](#)).<sup>405</sup>

→ Пас аз он ки маъбади ҷасади Исо вайрон шуд ва пардаи маъбад ду пора шуд ([Матто 27:51-53](#)), мардум эҳёи ҷасади бисёре аз муқаддасон, ки буданд, диданд хобидан (дар майдони кулолгар), бархост ва ворид шуд шаҳри муқаддас ([Ваҳй 21:2](#)).

<sup>401</sup>Ба "[Ваҳй 21:27](#)) Амононе, ки дар китоби ҳаёти Барра навишта шудаанд.»

<sup>402</sup>Видеои 16. «Гарияҳо (Асрори Масех). [www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/](http://www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/).

<sup>403</sup>Видеои 41. «Дар Худованд инкишоф диҳед, то ки дар назари Худо мақбул шавед».

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/41-grow-in-the-lord-to-be-acceptable-to-god/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/41-grow-in-the-lord-to-be-acceptable-to-god/).

<sup>404</sup>Гирифта аз "Рӯзи Масех" аз боби 20.

<sup>405</sup>Видеои 45. «6. Кафорат». [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/45-the-feasts-of-the-lord-6-atonement/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/45-the-feasts-of-the-lord-6-atonement/).



- **Соати 2-юм:** (Таъсири 1-ум) **Писари Одам** меояд "**дар**" абре бо қудрат ва чалоли бузург ([Луқо 21:27](#), [Ваҳй 7:9–17](#)).

→ Тшланг, ки гуш кардаанд **рема** нахоҳад буд дар кӯҳе, ки дасташ мумкин аст ва бо сӯхтоташ, балки дар кӯҳи Сион, шаҳри зиндагон хоҳад буд **Худоё, осмонӣ Ерусалим, калисои нахустзодагон** ки дар осмон навишта шудаанд, дар он чо руҳи аз **ба одил** мукамал сохта шудаанд ([Ибр 12:23](#)).

→ Зеро Писари Одам дарҳол пас аз мусибат зоҳир хоҳад шуд, ки он ибтидо хоҳад буд аз нимаи дуюми ҳафтаи 70-уми Дониёл, эҳтимоли зоҳир шудани ӯ хеле зиёд аст **дар ояндаи наздик**.<sup>406</sup>

### © **Омадани дуюми Масех, Масех** (Исои Масеҳи Худованд: Гузоштадар бораи бефаноӣ ва ҷовидонӣ)<sup>407</sup>

- (**Дарави 2-юм**) Исои Масеҳи Худованд, ки ҷовидонӣ дорад ва дар Худо сокин аст **биёед**

#### (**Карзи Худо**)

[1. 4:15](#) Барои ин мо ба шумо бо калом мегӯем (**логотипҳо**)<sup>63056</sup> аз **Худованд**, ки мо зиндаем ва мемонем

то омадани **Худованд** ба онҳое ки дар хобанд, монеъ нахоҳад шуд.

[1-ум 4:16](#) Зеро ки худди **Худованд** аз осмон бо нидо, бо овози фариштаи сарвар фуруд хоҳад омад, **ва босурӣ Худо**: ва мурдагон дар **Масех** аввал баланд мешавад:

[1. 4:17](#) Он гоҳ мо, ки зинда ҳастем ва боқимонда бо онҳо мебаремдар абрҳо, **вохурдан** **Худованддар ҳаво**: ва мо ҳамеша бо ҳамин хоҳем буд **Худованд**.

→ Бо нидо, бо овози фаришта ва бо карнаи Худо, **Худованд** фуруд меояд аз осмон ва мурдагон дар **Масех** аввал боло хоҳад рафт, "**Масех** аввалин меваҳо; баъд аз он ки онҳо ҳастанд **аз они Масех дар омадани ӯ**" ([1Қр 15:23](#)).

→ **Рӯҳваҷон** аз 144,000 дар рӯзи 1-ум ба Ерусалими осмонӣ бурда мешавад. Дар дигар калимаҳо, вақте ки карнаи 7-ум садо медиҳад, онҳо аллакай ба ҳаяҷон омадаанд ва хоҳанд кард дар Ерусалими осмонӣ мунтазири **Худованд** бошад, зеро бидонед, ки ҷисмҳои вайроннашавандаи онҳо баланд бардошта шаванд, то ки бо **Худованд** дар ҳаво мулоқот кунанд.

- **Соати 3-юм:** (Баҳри 2-юм) Омадани **Худованд Исои Масех** Вақте ки карнаи 7-ум садо медиҳад ([Ваҳй 11:14](#)), мурдагон зинда мешаванд **вайроннашаванда** ва ҷисми мурдаи мо пӯшида хоҳад шуд **ҷовидонӣ**, ва "**Марг** мешавад **ба галаба фуру бурд**."»

[1Қр 15:51](#) Инак, ба шумо асроре нишон медиҳам; На ҳама мо хобем, аммо ҳамамон тағир хоҳем ёфт,

[1Қр 15:52](#) Дар як лаҳза, дар мижа задан, дар охири сур:

зеро ки карнай садо хоҳад дод,

ва мурдагон эҳё хоҳанд шуд **вайроннашаванда**, ва мо тағир хоҳем ёфт.

[1Қр 15:53](#) Зеро ин фосид бояд бефаноӣ бипӯшад,

ва ин миранда бояд ҷовидонӣ бипӯшад.

[1Қр 15:54](#) Пас, ҳангоме ки ин фосид пӯшид **фасод**,

<sup>406</sup>Шумо бояд пас аз омӯзиши ин китоб рӯзи тахминии омадани ӯро тахмин кунед.

<sup>407</sup>Ба "[Ваҳй 21:27](#)) **Амононе**, ки дар китоби ҳаёти **Барра** навишта шудаанд.»

ва ин миранда пӯшида хоҳад шуд **човидонӣ**,  
он гоҳ ба амал хоҳад омад он сухане ки навишта шудааст:  
**Марг дар ғалаба фурӯ бурда мешавад.**

→ Дар тӯли зиёда аз 50 сол, шоҳ Чарлз III ҷонибдори тағирёбии иқлим буд ва ӯ ҳам дорад  
Ташаббуси «Бозорҳои устувор» дар Форуми ҷаҳонии иқтисодӣ (WEF)  
Мулоқот дар Давос дар моҳи январи соли 2020, ва сипас "The Great Reset" -ро оғоз  
кард **3 июн, 2020**  
он аст  
бо мақсади ба ҷои беҳтар табдил додани ҷаҳон то соли 2030.<sup>408</sup> Бо вучуди ин, ин яке аз  
накшаҳои бади душманро пеш аз омадани мо **Худованд Исои Масеҳ**, магар кӣ намеояд  
аввал осият вучуд дорад, ки ошкор хоҳад кард **марди гунаҳкор (Антимасеҳ), писари**  
**ҳалокат (Паёмбари козиб, Ваҳй 19:20, 2-ум 2:3).**<sup>409</sup>

→ Дар бораи осият, «Созишномаи Иброҳим»-ро президенти 45-уми ин кишвар эълон кард  
Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Доналд Ҷон Трамп 15 сентябри соли 2020, ки фарҳанги аз  
**сулҳдар** байни яҳудӣ, насронӣ ва ислом, инчунин тамоми инсоният.  
→ Хамин тавр, маълум аст, ки **Писари Одам** ба зудӣ омада, ӯро тасарруф хоҳад  
кард **144.000**.

(Тамоми рӯх, рӯх ва ҷисми шумо)

**1-ум 5:23** Ва хеле **Худоё** сулҳу осоиштагӣ шуморо комилан муқаддас гардонад; ва ман дуо  
мекунам **Худоё** тамоми **туруҳ ва ҷон ва бадан**  
**то омадани мо беайб нигоҳ дошта шавад** **Худованд Исои Масеҳ.**

мешаванд

→ Ҷама ҷасади муқаддасони муқаддас дар садои карнаи охири, вақте ки аввал эҳё

тамоми шумо **Рӯх,**

Худованд Исои Масеҳ меояд. Аз ин рӯ, аз ҷониби комилан муқаддас бошед **Худоё** то ки

**ҷон, ва Бадан** то омадани мо беайб нигоҳ дошта мешавад **Худованд Исои Масеҳ** иҷозат додан  
**Рӯҳи ҳаёт** аз **Худоё** метавонад ба шумо дохил шавад. (**Ваҳй 11:11**).<sup>410</sup>

† **Логотипҳои Худованд:** Мо, ки зинда ҳастем ва то омадани он ҳастем **Худованд** ба  
онҳое, ки хобида ва дар кулолгар дафн шудаанд, монеъ нахоҳад шуд (**аз они Худованд**)  
сахро бо назардошти он ки киштзор ба кулолгар дар ҳонаи **Худованд**, ва ҷасадиҳои  
беғонагон ҳангоми омадан эҳёе хоҳанд шуд **Худованд Исои Масеҳ (1. 4:15)**.<sup>411</sup>

## ⓐ **Подшоҳи подшоҳон, & Парвардигори худоён (Дар биҳишти Худо)**

### • **човидонӣ**

**1Т 6:12** Дар муборизаи неки имон мубориза баред, нигоҳ доред **ҳаёти човидонӣ**, ки ту низ ба он даъват  
шудаӣ,

ва дар назди бисъёр шохидон касби хубро эътироф кардааст.

**1Т 6:13** Ман ба ту супориш медиҳам **Худоё**, ки ҳама чизро зинда мекунад ва пеш аз он **Исои Масеҳ**,  
ки пеш аз Понтий Пилотус шохиди иқроршавии нек буд;

**1Т 6:14** Ки ин ҳукмро беайб ва беайб риоя кун,  
то пайдо шудани **Худованди мо Исои Масеҳ:**

**1Т 6:15** Ки дар замони худ нишон хоҳад дод, ки қудратманди муборак ва ягона кист,

<sup>408</sup> Дар интернет, дар вебсайти расмии Созмони Милали Муттаҳид "Рӯзномаи 2030 барои рушди устувор" -ро ҷустуҷӯ  
кунед.

<sup>409</sup> Муроҷиат кунед "**Ваҳй 9:11**»

<sup>410</sup> Ба "[Расми 10-d]" ё Видеои 46 муроҷиат кунед. "Эҳёи ҳаёт".  
[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/46-the-resurrection-of-life/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/46-the-resurrection-of-life/).

<sup>411</sup> Видео 37. «Шумо бо нарх (шараф) харидаед».  
[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/37-the-field-of-blood-a-possession-you-are-bought-with-a-price-an-honour/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/37-the-field-of-blood-a-possession-you-are-bought-with-a-price-an-honour/).

*Подшоҳи подшоҳон ва Худованди оғоён;*

[1Т 6:16](#) Танҳо кӣ дорад **ҷовидонӣ**, истикомат дар нур<sup>65457</sup> ки касе ба он наздик шуда наметавонад; Ҷуро ҳеч кас надидааст ва дида наметавонад: Шаъну шараф ва қудрати абадӣ ба Ӯ бод.

омин.

→ Нигоҳ кунед **ҳаёти ҷовидонӣ**, Фармонро бе нуқта ва безътибор нигоҳ доред, то бапайдо шудани мо **Худованд Исои Масех**, кист **Подшоҳи подшоҳон ва Худованди оғоён**, дорад **ҷовидонӣ**,

ва дар равшании он сокин аст **Худоё** ([1 Юханно 1:5](#)) ки касе ба он наздик шуда наметавонад.<sup>412</sup>

→ Агар **Рӯҳаз Худоё** ки баланд шуд **Исо** аз мурдагондар ту бошӣ, **Худоё** ки ба воя расонд **Масех аз мурдагон** инчунин ҷисмҳои мирандаи шуморо зинда хоҳад кард **аз он** **Худо Рӯҳ** ки дар ту сокин аст ([Ба Рум 8:11](#)).

- (Дар давоми **аз он Масех** ҳукмронии 1000-сола) **Аз Барра сер шавед**

**Масех:** [Фил 3:20](#) Зеро ки гуфтугуи мо дар осмон аст; аз кучо мо ҳам мечуям **Наҷотдиҳанда, Худованд Исои**

[Фил 3:21](#) Кӣ зишти моро иваз мекунад (молу мулки паст)<sup>65014</sup> бадан, то он мисли (мувофиқ) сохта шавад<sup>64832</sup> вай **ҷисми пурчалол**, мувофиқи коре, ки бо он вай наметавонад ҳама чизро ба худ тобеъ кунад.

→ Кай **туҳмии вайроннашаванда** (**логотипи Худо, 1Пт 1:23**) аз **Исои Масех** (Подшоҳи абадӣ), меваи одилонро (рема аз логоти Худо) дар шумо ба вучуд меорад ([1Т 1:16](#)), Исо Масех Подшоҳи абадии шумо мешавад ва шумо мепӯшед **ҷовидонӣ** ва **ҷовидона зиндагӣ** **кунед** ([1Т 1:17](#)).

[1Т 1:16](#) Аммо ба ин сабаб раҳм гирифтаам, ки **дар ман аввал Исои Масех** тамоми пурсабриро нишон дода наметавонад, Барои онҳо намунае бошад, ки минбаъд бояд ба Ӯ имон оваранд **умри абадӣ**.  
[1Т 1:17](#) Акнун ба **Подшоҳи абадӣ, ҷовидона, ноаён**, ягона доно **Худоё**, шаъну шараф бошад **то абаддудаҳр**. омин.

- † Агар хонаи (ҷисми) заминии мо пароканда шавад, мо дар осмон хонаи абадӣ, бинои Худо дорем. Сарфи назар аз нолаҳои мо дар ин хайма (ҷасадҳои миранда), мо ҷовидонаро пӯшидаем (**Худованд Исои Масех**) бо либоси хонаи осмони мо ба воситаи таъмид **Масех**.<sup>413</sup>

© **Зухури Масех** (Ҷисми паст ба бадани пурчалол сохта шудааст)<sup>414</sup>

- (**Дарав 3-юм**) **Масех** пайдо мешавад **шӯҳрат**  
[Кол 3:4](#) Кай **Масех**, ки мост **ҳаёт**, зоҳир хоҳад шуд, он гоҳ шумо низ бо Ӯ дар дохил хоҳед буд **шӯҳрат**.  
[Ибр 9:28](#) Пас **Масех** боре пешниҳод шуда будгунохҳои бисёрихоро бар дӯш гирифтаан; ва ба толибони Ӯ бори дуюм бегуноҳ барои наҷот зоҳир хоҳад шуд.<sup>64991</sup>

→ Ғалабагон, ки таъмид гирифтанд **Масех** ва пӯшидаанд **Масех** ([фал 3:27](#)), ҷустуҷӯ хоҳад кард **Масех** ки дафъаи 2-юм бе гуноҳ ба назднкӣ мебарояд **наҷот** барои касоне, ки Ӯро мечӯянд ва хоҳанд кард бо пайдо мешаванд **Масех** дар ҷалол.

<sup>412</sup> Мурочиат кунед [1Т 6:12–16](#), ва Видео 39. "Эҳёи мурдагон", [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/39-possible-time-sequence-of-crucifixion-the-first-and-last-adam-the-resurrection-of-the-dead/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/39-possible-time-sequence-of-crucifixion-the-first-and-last-adam-the-resurrection-of-the-dead/).

ва Видео 45, «6. Кафорат». [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/45-the-feasts-of-the-lord-6-atonement/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/45-the-feasts-of-the-lord-6-atonement/)

<sup>413</sup> Видеои 47. «7. хаймаҳо». [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/47-the-feasts-of-the-lord-7-tabernacles/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/47-the-feasts-of-the-lord-7-tabernacles/).

<sup>414</sup> Ба "[Ваҳй 21:27](#)» *Амононе, ки дар китоби ҳаёти Барра навишта шудаанд.*

[Расми 10-с] Эҳёи Исои Масеҳи Худованд<sup>415</sup>

(Heb 10:20) This cup is **the new testament in my blood**, which is shed for you (Luk 22:20).  
By **a new and living way**, which he hath **consecrated for us**, through **the veil**, that is to say, **his flesh**

The **life of the flesh of man** is now **in the blood of Jesus**

Your Life  
(Flesh & Soul) is  
→ In **the Spirit of God**  
(Gen 9:4, Rev 11:11, 1Th 5:23)

**Christ = our Life**  
(Col 3:4)



When **Christ**, who is **our life**, shall **appear**, → then shall **ye also appear with him in glory** (Col 3:4).

- **Соати 4-ум:** Дар бораи **соати чорум** аз **шаб, Исо** (чунон пайдо мешавад **арӯх**) **меояд** ва дар баҳр қадам мезанад

**дар шаб** бо нияти аз назди шогирдон гузаштан. **Исои Масеҳ**, ки ба мо фиристода шуда буд ва

мо гардид **подшоҳи абадӣ**, органи амволи пасти моро ба тағйир медиҳад **пуршарафбадан** аз **ба**

**Наҷотдиҳанда, Исои Масеҳи Худованд** (Phl 3:20–21), **Қодир**, кист **Барра**.<sup>6721</sup>

**март 6:48** Ва онҳоро дид, ки дар қайқронӣ меҳнат мекунанд; зеро ки шамол бар хилофи онҳо буд;

ва дар бораи **соати чорум** **шаб** назди онҳо меояд, **сайру гаштбар баҳр**, ва аз назди онҳо мегузашт.

**март 6:49** Аммо чун диданд, ки Ёро бар баҳр қадам мезанад, онҳо гумон мекарданд, ки ин буд **рӯҳ**, ва нидо кард:

**6 март 50** Зеро ки ҳама Ёро дида, ба изтироб афтоданд. Ва дарҳол бо онҳо гуфтугӯ кард,

ва ба онҳо гуфт: «Ором бошед; ин Ман ҳастам; натарсед.

**март 6:51** Ва назди онҳо ба қайқ савор шуд; ва шамол қатъ шуд:

ва онҳо ба таври беандоза дар ҳайрат монданд ва дар ҳайрат монданд.

**март 6:52** Зеро ки онҳо мӯъҷизаи нон (нонро) намедонанд:<sup>6740</sup>

**барои онҳодил буд саҳт шуд.**)

- **Исо дар баҳр қадам мезанад**<sup>416</sup>

**Jhn 6:16** Вақте ки шомгоҳ шуд, шогирдонаш ба баҳр фуромаданд,

→ Бегоҳӣ буд, ки Исо ба киштии шогирдонаш дар баҳр мерафт.

**Матто 14:26** Ва шогирдон Исоро диданд, ки бар баҳр қадам мезанад, дар изтироб афтода, гуфтанд:

аст **рӯҳ** (намоиши **рӯҳ**);<sup>65326</sup> ва аз тарс фаръёд заданд.<sup>65399</sup>

→ Дар баҳр қадам задани Исо чӣ маъно дорад?

Ва чаро шогирдонаш аз зухури Исо метарсиданд?

➔ **Исо** ҳамчун **рӯҳ** зоҳир мегардад ба шогирдонаш, ки дилашон сангдил буд. «Агар **Масеҳ** дар ту бошад, бадан аст

**мурда аз гуноҳ; аммо Рӯҳ ҳаёт аз рӯи адолат аст**» (Ба Рӯм 8:10).

<sup>415</sup>Видеои 46. «Эҳёи ҳаёт». [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/46-the-resurrection-of-life/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/46-the-resurrection-of-life/).

<sup>416</sup>Видео 25. «Сухани саҳт (The logos) 1/2».

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/25-a-hard-saying-the-logos-the-works-of-god/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/25-a-hard-saying-the-logos-the-works-of-god/).

Аммо аз он сабаб, ки логос (нон) дар онҳо намурд (ба замин ё бадани **Исои Масех**), метавонанд бубинанд (**рӯх**), вале дарк намекунанд (**Масех**, **ба Рум 8:10**); ва мешунаванд (**ба рӯх**) ва онҳо намефаҳманд (**Ишья 6:9–11**).

**Ишья 6:9**, «Шунидед, вале нафаҳмед; ва мебинед, вале намебинед».

Чашмони онҳо баста мешаванд, то даме ки замин тамоман хароб шавад.

**Ишья 6:10** Дили ин қавро фарбеҳ гардон ва гӯшхошонро вазнин гардон ва чашмонашонро баста;

Мабодо бо чашми худ набинанд ва бо гӯшхошон бишнаванд ва бо гӯшашон дарк накунанд

*дил, ва табдил ёбад ва шифо ёбад.*

**Ишья 6:11** Он гоҳ ман гуфтам, эй Худованд ('Аҳдӯнай)<sup>H136</sup> чанд муддат?

Ва ӯ ҷавоб дод: «То даме ки шаҳрҳо бе сокинон хароб шаванд, ва хонаҳои бе одам ва замин (замин)<sup>H127</sup> тамоман харобазор гардад,

**Ишья 6:12** Ва Худованд одамонро аз дур дур кард, ва

дар миёни замин тарки бузурге вуҷуд дорад (**ЗАМИН**).<sup>H776</sup>

-**Бигзор логотипҳо дар гӯшҳои шумо фарқ шаванд**

**Ҳастӣ 1:9** Ва Худо гуфт: «Обҳои зеро осмон дар як ҷо ҷамъ шаванд;

ва замини хушк пайдо шавад, ва ин тавр ҳам шуд.

**Ҳастӣ 1:10** Ва Худо хушкиро Замин номид; ва ҷамъшавии обҳоро баҳрҳо меноманд;

ва Худо дид, ки ин хуб аст.

**Лук9:43** Ва ҳама аз қудрати бузурги Худо дар ҳайрат монданд. Аммо дар ҳоле ки онҳо дар ҳайрат буданд, ҳар

дар ҳар қорре ки Исо мекард, ба шогирдонаш гуфт:

**Лук9:44** Бигзор ин гуфтаҳо (**логотипҳо**)<sup>G3056</sup> ба гӯши худ фарқ шавед:

зеро ки Писари Одам ба дасти одамон таслим карда мешавад.

→ Пас, ҷамъшавии обҳо ё баҳрҳо, ки дар зеро фалак аст,

ба логотипҳои бо сиёҳ навишташуда ишора мекунад (**2Қр 3:3**).

→ Номаи Масех, ки ба воситаи мо хизмат мекунад, на бо сиёҳӣ, балки бо Рӯҳи зиндагон навишта шудааст

**Худоё**; на дар дастархони сангин, балки дар суфраҳои гӯшти дил (**2Қр 3:3**), ис рема.

→ **Бигзор ин логотип ба гӯши шумо фарқ шавад** ва ба Рӯҳи Худои Хай иҷозат диҳед, ки

онро баргардонад

дарба рема.<sup>417</sup>

➤ **Он вақт фаро мерасад, ки шумо ремаеро, ки Исо ба шумо гуфта буд, ба ёд хоҳед овард**<sup>418</sup>

-Шумо бояд римаеро, ки паёмбарони муқаддас гуфтаанд ва аҳкомҳои аз ҷониби пайғамбарон гуфташударо дар хотир доред

ҳаввориёни Худованд ва Наҷотдиҳанда, ки ақлҳои поки шуморо ба ёд овардаанд.

**Чӣ тавр мо метавонем ҳама чизҳоро, ки Исо ба мо гуфт, дар хотир дорем?**

**Јһн16:4** «Лекин инро ба шумо гуфтам, то вақте ки он вақт фаро расад, ба ёд оред

**ки ман ба шумо дар бораи онҳо гуфтам.** Ва ин чизҳоро дар аввал ба шумо нагуфтам, зеро ки ман бо ту будам.

**Јһн14:26** Аммо **тасаллидиҳанда**, ки **Рӯҳулқудс**, ки Падар Ҷро ба исми Ман хоҳад фиристод,

Ҷро ҳама чизро ба шумо таълим хоҳад дод ва ҳама чизро ба ёди шумо хоҳад овард,

ҳар он чӣ ба шумо гуфтам.

→ Баъд аз **Масех** аз мурдагон эҳё шуд ва ба сӯи Падари Худ ва сӯи Худои Худ сууд кард

(**Јһн20:17**), мо Рӯҳи фарзандхондагиро қабул кардаем, то Худо Рӯҳи ҷро фиристод

<sup>417</sup> Дар ҳамон ҷо.

<sup>418</sup> Бифаҳмед, ки чӣ тавр **Рема=Рӯҳ+Хаёт**.

Видео 13. «Калима (логос ва рема). [www.therhemaofthelord.com/logos-rhema/13-the-gift-of-the-holy-spirit/](http://www.therhemaofthelord.com/logos-rhema/13-the-gift-of-the-holy-spirit/).

Писари Үро дар дили мо чой дод, ки мо гиря мекунем, Аббо,<sup>65</sup> Падар. (ба Рум 8:15, Фа

л4:6).

→ Ва Падар Таслимдиҳандаро (Рӯхулқудсро) мефиристад

ки хама чизро ба ёди худ оварда ба шумо хама ремаро омузад.

→ Барои онҳое, ки ба Исо пайравӣ мекунанд, нури ҳаёт доранд (логотипҳо), ва он ба рема табдил меёбад вақте ки Рӯҳи Худо бар рӯи об ҳаракат мекунад (логотипҳо, гӯшт), ё дар руи Исои Масеҳ (Ҳаст 1:2, 2Қр 4:6).

➤ Ба онҳое ки рема пинҳон аст, онҳо аз Исо метарсанд

Лук9:45 Аммо онҳо ин суҳанро нафаҳмиданд (рема).<sup>G4487</sup>

ва аз онҳо пӯшида буд, ки дарк намекарданд.

ва метарсиданд<sup>G5399</sup> ки аз ин суҳан аз ӯ пурсем (рема).<sup>G4487</sup>

→ То он даме, ки шумо ба логоҳои зерин бовар накунед, рема пинҳон мешавад:

**"Писари Одам ба дасти одамон таслим карда шуд (Лук9:44)."**

→ Онҳое, ки ремаро намефаҳманд, метарсанд, ки дар ин бора аз Исо пурсанд.

Ба ибораи дигар, онҳо метарсанд, ки Исо ба онҳо чӣ гуна зоҳир

мешавад Масеҳ ё Масеҳ,

Матто 14:26.

→ Аммо Исо ба онҳо мегӯяд, ки натарсед ва барои хӯроке, ки то абад пойдор аст,

меҳнат кунед

хаёт, ки Писари Одам ба шумо додааст (Он манам).

Jhn6:20 Аммо ӯ ба онҳо гуфт: **Он манам; набошад тарс (тарс).**<sup>G5399</sup>

→ "Ин ман ҳастам" маънои "**Ман Писари Худо ҳастам**" ба кӣ Рӯҳаз осмон фуруд омад

(Jhn1:32), ва "**Ман Исои Масеҳ ҳастам**" ки бар рӯи обҳо роҳ меравад (логотипҳо)

ки чисм ба вучуд омада, дар шумо сокин шуд (Jhn1:14). Ва ҳоло "**ман**

**мебошам рема**" Ташкили Тандурустии Чаҳон

дар дастархони дилхо сукунат кунанд бо Рӯҳи Худои Хай.

➤ Ремаи китоб

Jhn6:25 Ва ҳангоме ки онҳо (мардум<sup>G3793</sup>) уро дар он тарафи баҳр ёфта буд,

ба ӯ гуфтанд: «Устод».

(Устод пеш аз маслуб, ба «3. Аввалин меваҳо») мувоҷиҳат кунед,<sup>G4461</sup> кай ба ин ҷо

омадаӣ?

Jhn6:26 Исо дар ҷавоби онҳо гуфт: «Ба ростӣ, ба ростӣ ба шумо мегӯям:

**Маро меҷӯед, на аз он сабаб ки дидед** мӯъҷизаҳо (аломат),<sup>G4592</sup>

балки барои он ки шумо аз нон хӯрдед,<sup>G740</sup> **ва пур шуданд.**

Jhn6:27 На барои гӯшти нобудшаванда, балки барои он гӯшт меҳнат кунед<sup>G1035</sup> ки тоқат мекунад

ҳаёти ҷовидонӣ (абадӣ). ки Писари Одам ба шумо хоҳад дод;

барои ӯ дорад **Худо Падар мӯҳр баста.**<sup>G4972</sup>

→ Гӯште ки Худо дорад **мӯҳр баста** дар Писари Одам ба мо ато кунад **ҳаёти ҷовидонӣ**, аст **ремаи китоб**, ки **мӯҳр баста** то замони охир (Дон 12:4).<sup>419</sup>

➤ Онҳое, ки логотип дар Исо хобиданд, дар Масеҳ эҳё хоҳанд шуд

→ Ба воситаи Одам мамот омад, бинобар ин ҳама дар ӯ мемирим, аммо эҳёи мурдагон ба воситаи Масеҳ омад,

Пас онҳое, ки дар онҳо логотип доштанд ва дар Исо хобиданд (дар Масеҳ мурдаанд) дар вақти омадани ӯ аввал эҳё хоҳанд шуд.

(1-ум 4:14-16, 1Қр 15:20-23).

<sup>419</sup>Видеои 41. «Дар Худованд инкишоф диҳед, то ки дар назари Худо мақбул шавед». [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/41-grow-in-the-lord-to-be-acceptable-to-god/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/41-grow-in-the-lord-to-be-acceptable-to-god/).



- Вақти он расидааст, ки Худовандро бичўем<sup>420</sup>  
→Шумо мувофиқи анъанаи падарони худ бо чизҳои фосид фидия дода нашудаед  
ва мардон, ки мувофиқи Масеҳ нест. Пас, шумо бояд чизҳои бефаноро пайравӣ кунед (ба воситаи Исо)  
ва Малакути Худоро мавъиза кунед ([Кол 2:8](#),[1Пт 1:18](#)). Пас, дар адолат кошта, дарав кунед марҳамат кунед ва замини бекорхобидаи худро бишканед; зеро вақти он расидааст, ки Худовандро бичўед, ва Ӯ шуморо таълим хоҳад дод адолат ([Хуш 10:12](#)).

[Матто 24:44](#)Пас, шумо низ тайёр бошед, зеро ки дар чунин ҳолат **як соат** чунон ки шумо фикр мекунед<sup>G1380</sup> **неПисари Одам** меояд.

[Матто 24:45](#)Пас, кист, ки мўъмину хирадманд **хизматгор**,<sup>G1401</sup> ки аз они **оғо** бар хонадони худ ҳоким таъин кардааст,

ки ба онҳо гушт диҳанд<sup>G5160</sup> дар мавсим (вақт)<sup>G2540</sup>?

[Лук12:40](#)Пас шумо низ тайёр бошед: зеро **Писари Одам** **меояд** **як соат** вақте ки шумо фикр мекунед<sup>G1380</sup> **не**.

[Лук12:41](#)Он гоҳ Петрус ба Ӯ гуфт: **Худовандо, Ту ин масалро ба мо ва ҳатто ба ҳама мегўям?**

[Лук12:42](#)Ва **Худованд** гуфт: «Пас кист он мўътамад ва доно». **идоракунанда**,<sup>G3623</sup>

ки аз они **оғо** бар хонадони худ ҳоким таъин кунад<sup>G2322</sup>

ки хиссаи гуштро ба онҳо диҳанд<sup>G4620</sup> дар мавсим (вақт)<sup>G2540</sup>?

- **шунавандагони Матто:** Шумо мушомода набошед, зеро **Писари Одам** соате меояд, ки шумо фикр намекунад. Твай хизматгор (Стронг [G1401](#)) аз қониби Исо муайян карда шудааст, ки аввалин шуда, бояд ғуломи ҳама гардад, зеро Писари Одам на барои он омадааст, ки ба Ӯ хизмат кунанд, балки барои он ки хизмат кунад ва қони Худро ҳамчун фидияи бисёриҳо фидия кунад ([10 март 44-45](#)). Бандагон дар бораи логотипи Худо ва шаҳодати Исои Масеҳ ва ҳар он чи дида буданд, шаҳодат медиҳанд, ки дар онҳо Худо он чиро, ки бояд ба қарибӣ ба вуқӯъ ояд, ба ваҳйи Исои Масеҳ нишон дод. [Ваҳй 1:1-2](#)).<sup>421</sup>
- † **Худоё** аввал ошкор гардид **Исои Масеҳ** ба бандаи худ Юҳанно ([Ваҳй 1:1](#)) ба бандагони Худ он чиро, ки бояд ба наздикӣ воқеъ шавад, нишон диҳад, ва онҳое ки ба бандагони адолат итоат карданд, Павлус буданд ([ба Рум 1:1](#)), Яҳудо ([Jde1:1](#)), Титус ([Тит 1:1](#)), Чеймс ([Яъқуб 1:1](#)) ва Шимъўни Петрус ([2Пт 1:1](#)). Бандагони одилон аз они Худованданд, бинобар ин онҳо зиндагӣ мекунанд ва барои он мемиранд **Худованд** зеро медонист, ки Масеҳ мурд, эҳё шуд ва эҳё шуд, то ки бошад **Худованд** бар зиндагон ва мурдагон. Шумо бандагони гуноҳ будед, аммо Худоро шукр, ки пас аз итоат кардан ба таълимоте, ки ба шумо дода шудааст, аз гуноҳ озод шудед.
- † Онҳое, ки аз шумо шуданд **ходимони адолат** бояд **ғизо додан** «тамоми рама, ки аз болои он **Рӯхулқудс** Ононро (аз ҷумла шуморо) нозири таъом додан қарор додааст **калисои Худо** ки Ӯ бо хуни Худ харидааст» ([Аъмол 20:28](#)).<sup>422</sup> Ғизои серғизо маънои хўрданро дорад «Иттиҳоди Бадани Масеҳ ([1Қр 10:16](#),[1Қр 11:24](#))», ки Павлуси ҳавворӣ дар ҳузури мардум ба хотир оварда буд **Худованд Исо** ([Аъмол 27:35-37](#)).<sup>423</sup>
- **Мтамошобинони киштӣ:** зикр нашудааст. Онҳо дар вақти омадани Худованд ба осмон бурда хоҳанд шуд.

<sup>420</sup>Видео 25. «Сухани сахт (The logos) 1/2».

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/25-a-hard-saying-the-logos-the-works-of-god/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/25-a-hard-saying-the-logos-the-works-of-god/).

<sup>421</sup>Видеои 43. «(Бо роҳбарии Рӯх) Писарони Худо». [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/43-spirit-led-the-sons-of-god/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/43-spirit-led-the-sons-of-god/).

<sup>422</sup>Видеои 16. «Гарияҳо, тамоми халқҳо (Идораи мўътамад ва донои Худованд бошед) 10/10.»

[www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/](http://www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/).

<sup>423</sup>Видеои 31. «Мўйи сар». [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/31-a-nazarite-onto-god-the-hair-of-the-head/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/31-a-nazarite-onto-god-the-hair-of-the-head/).



→1/3 бақияҳое, ки дар вақти омадани ӯ исми Худовандро ба забон наоваранд, дар замин хоҳанд монд ва мисли нуқра тоза ва мисли тилло озмуда мешаванд, то бигӯянд: Худованд Худои ман аст» (Зек 13:8–9) ва ба 1000 сол дохил мешаванд.

- **Шунавандагони Луқо:** Шумобоядтайёр бошед, зеро ӯ дар соате меояд, ки шумо фикр намекунед, ва касе ки дар соате меояд Худованд ки ба шогирдонаш масал овардааст. Аммо дар Луқо Петрус пурсид Худованд оё ин масал танҳо барои шогирдони ӯ буд ё барои ҳама. Ба ибораи дигар, аз ӯ пурсид, ки ба кӣ назорат мекунад аз они Худованд вомин, ва Худованд ҷавоб дод: «Пас он кист? вафодор ва доно идоракунанда, <sup>G3623</sup> ки аз они оғобар хонадони худ ҳоким таъин кунад <sup>G2322</sup> ки хиссаи гуштро ба онҳо диханд <sup>G4620</sup> дар мавсим (вақт) <sup>G2540</sup>?»  
Умисли Матто, истилоҳи "идорадор" (Стронг G3623) дар Луқо ба ҷои "хизматгор" истифода шудааст (Стронг G1401). Идоракунанда (Стронг G3623) корманди масъул мебошад Масех, як содиқ масъули идора кардани асрори Худоё (1 Қўр 4:1-2).
- † **Асрори Худоё** ба бандагонаш анбиё эълон шуда буд ва он дар айёми садои фариштаи 7-ум, вақте ки ӯ ба садо додан шурӯъ мекунад, анҷом хоҳад ёфт (Ваҳй 10:7).<sup>424</sup> Ба ибораи дигар, идоракунандагон (шахсони мӯъмин ва хирадманд) бандагони адолатанд, ки мавъиза доранд. аз они Худованд марг то омадани ӯ (1 Қўр 11:26), бо тақсим кардани ғушти рӯҳонӣ бо фарзандони маҳбуи худ, ки тавассути Инҷил аз онҳо таваллуд шудаанд, то онҳо чизҳои дар Масех дар ваҷташ ва дар вақти У цафомонда нахоҳад шуд меояд.<sup>425</sup>
- † Бародарон, ки гирифтаанд рӯҳияи пешгӯӣ, дар бораи Исо шаҳодат диҳед. Шаҳодат дар бораи Масех дар онҳо тасдиқ мекунад (шумо) ба воситаи бахшоиши шифоҳо, кӯмакҳо, ҳукуматҳо ва забонҳои гуногун то ба охир, то онҳо (шумо) дар рӯзи қиёмат беайб бошед. Худованд Исои Масех.<sup>426</sup>

(Бандаи бад мегӯяд: «Парвардигори ман омаданаш ба таъхир меандозад».)

Матто 24:46 Хушо он банда, <sup>G1401</sup> ӯро оғояш чун биёяд, дар айни ҳол мебинад.

Матто 24:47 Ба ростӣ ба шумо мегӯям, ки вайро бар тамоми худ ҳоким хоҳад кард мол.

Матто 24:48 Аммо агар он ғуломи бад дар дили худ гӯяд: "Ман!" <sup>оғо</sup> <sup>G2962</sup> омадани худро ба таъхир меандозад;

Матто 24:49 «Ва ба рафиқони худ зарба занад, ва бо мастҳо бихӯрад ва бинӯшад;

Матто 24:50 Худованд <sup>G2962</sup> аз он ғулом дар рӯзе хоҳад омад, ки ӯро намечӯяд, ва дар соате, ки аз он оғоҳ нест,

Матто 24:51 Ва ӯро пора-пора хоҳад кард, ва ӯро бо мунофиқон насибаш хоҳад кард; гирья ва ғичирроси дандон хоҳад буд.

- Хушо бандае, ки оғояш вайро дар ҳоли бедор мебинад ва тамоми рамаро ғизо медиҳад, ки Рӯҳулқудс бар онҳо ӯро нозир кардааст, то ки Калисои Худоро, ки ӯ Бо Хуни Худ харидааст, сер кунанд. Худованд ӯро бар тамоми молу мулкаш ҳоким хоҳад кард.
- Аммо бандае, ки дар дил гӯяд: «Парвардигори ман омадани худро ба таъхир меандозад» бад аст (чунон ки намебинад), аз ин рӯ, ба ҳамкорони худ мезанад, то бо масти дунё бихӯрад ва бинӯшад, ки аз Рӯҳулқудс. Баъд Худованд аз он банда дар рӯзе хоҳад омад, ки он бандаи бад ӯро намечӯяд, ва Худованд соате меояд, ки банда аз он беҳабар аства ӯро пора-пора кун ва насибашро дар миёни мунофиқон муқаррар кун.

<sup>424</sup>Видеои 45. «6. Кафорат» [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/45-the-feasts-of-the-lord-6-atonement/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/45-the-feasts-of-the-lord-6-atonement/).

<sup>425</sup>Видеои 16. «Ғайрияҳо, тамоми халқҳо 10/10» [www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/](http://www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/), видео 30.

«Муттаҳид» [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/30-the-communion/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/30-the-communion/) & видео 34. "Мувофиқи Рӯҳ ва зери файз" [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/34-according-to-the-spirit-under-grace-the-rhema-for-gods-chosen-witnesses/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/34-according-to-the-spirit-under-grace-the-rhema-for-gods-chosen-witnesses/).

<sup>426</sup>Видеои 43. «(Бо роҳбарии Рӯҳ) Писарони Худо» [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/43-spirit-led-the-sons-of-god/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/43-spirit-led-the-sons-of-god/).

- **Худованд** ба Сион бармегардад ва дар миёнаи Ерусалим сокин хоҳад шуд, ки он шаҳри ростӣ, кӯҳи Худованди лашкарҳо, кӯҳи муқаддас номида хоҳад шуд. Тавре ки шумо дар файз ва дар дониши мо ба воя мерасед **Худованд** ва **Наҷотдиҳанда Исои Масеҳ (2Пт 3:18)**, шумо ба кӯҳи Сион, ки шаҳри Худои Ҳай, Ерусалими осмонӣ аст, ва ба даҳ ҳазор маротиба даҳ ҳазор фаришта хоҳед омад. **Худованди лашкарҳо** ки дар Аҳди Қадим барои ҷангидан барои кӯҳи Сион ва теппаи он аз осмон фуруд хоҳад омад, дар Аҳди Ҷадид, вақте ки ҳама зинда мешаванд **Масеҳ** ва ба шаҳри **Худои Ҳай** бурданд, то ки бо онҳо бошад **Худованд** бо тартиби зерин:  
→ "**Масеҳ аввалин меваҳост**; баъд аз он ки онҳо ҳастанд **аз они Масеҳ** дар омадани **ӯ**" (**1Кр 15:23**).

- Маҷлиси умумӣ ва калисои нахустзодагон (нахустзода аз мурдагон **аст Масеҳ, Кол 1:18**)<sup>427</sup> калисоҳо номида мешаванд **Масеҳ** ки (дар китоби ҳаёти Барра) дар осмон навишта шудаанд, дар кучо **Худоё** Довари ҳама аст ва рӯҳҳои одилшудагон ба воситаи комил мешаванд **хун ва бо имон**.<sup>428</sup>

- Худованд калисои нахустзодагон ё калисоҳои Масеҳро (онҳоеро, ки дар Худованд дар **шаҳри Довуд, ки дар он ҷо Масеҳи Худованд таваллуд шудааст**) ба шаҳри Худои Ҳай, ки он аст  
Ерусалими осмонӣ.<sup>429</sup>

- Худованд бо мукофоти худ меояд ё кори шумо, ва наҷот ба духтари Сион меояд. Шумо қавми муқаддас, фидияи Худованд ва шаҳре хонда хоҳед шуд, ки нахоҳад буд партофташуда.<sup>430</sup>

Ф. **Нишонаи омадани ту чӣ хоҳад буд** (омадани Худованд)?

**Матто 24:24** зеро ки дар он ҷо ба вуҷуд хоҳад омад **масеҳҳои бардурӯғ**,<sup>G5580</sup> ва **пайғамбарони козиб**,<sup>G5578</sup> ва бузург нишон хоҳад дод **аломатҳо** ва мӯъҷизот;

ба тавре ки агар имконпазир мебуд, ҳуди интихобкунандагонро фиреб медиҳанд.

**13 март 22** Барои **масеҳҳои бардурӯғ**<sup>G5580</sup> ва **пайғамбарони козиб**<sup>G5578</sup> баланд хоҳад шуд, ва нишон медиҳад **аломатҳо** ва мӯъҷизот, ба васваса, агар имконпазир мебуд, ҳатто интихобшудагон.

- Барои шунавандагони Матто: **Масеҳи бардурӯғ** ва **Пайғамбарони козиб** бархоста, барои шунавандагони Матто, ки «баргузидагон» мебошанд, «аломатҳо ва мӯъҷизотҳои бузург» нишон хоҳад дод.
- Барои Матамошобинони рк: «Аломатҳо ва мӯъҷизаҳо» барои тамошобинони Марк, ки «интихобшудагон» мебошанд, намоиш дода мешавад.

**Матто 24:25** Инак, ман пештар ба шумо гуфта будам.

**13 март 23** «Лекин шумо эҳтиёт шавед: инак, Ман ба шумо пешгӯӣ кардаам **ҳама чиз**.

- Барои шунавандагони Матто, Исо қаблан ба онҳо дар бораи эҳёи масеҳҳои козиб ва анбиёи козиб нақл карда буд.
- Барои шунавандагони Марқӯс, Исо ҳама чизро пешгӯӣ карда, нишон дод, ки шунавандагони Марқӯс «дӯстони» ӯ мебошанд, зеро ӯ онҳоро «дӯстони» ӯст. **ҳама чиз**" (**Jhn15:15**).<sup>431</sup>

- **зидд масеҳҳо, масеҳҳои бардурӯғ, & пайғамбари козиб**

<sup>427</sup>Ба "[3] 70 ҳафтаи Дониёл" муроҷиат кунед.

<sup>428</sup>Видеои 4. «Меваи замин»<sup>H127</sup> бар зидди самараи адолат.»

[www.therhemaofthelord.com/course1/4-the-fruit-of-the-ground-vs-the-fruits-of-righteousness-update/](http://www.therhemaofthelord.com/course1/4-the-fruit-of-the-ground-vs-the-fruits-of-righteousness-update/).

<sup>429</sup>Видеои 9 (барои тафсилот дар бораи аввалин меваҳо, ба диаграммаи Ерусалим дар зерин "1. Фисҳ" нигаред).

[www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/9-pasover-from-ot-to-nt/](http://www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/9-pasover-from-ot-to-nt/).

<sup>430</sup>Видеои 24, "Ту Ерусалими муқаддас ҳастӣ (3/3)."

[www.therhemaofthelord.com/new-jerusalem/24-the-house-of-god-you-are-the-holy-jerusalem/](http://www.therhemaofthelord.com/new-jerusalem/24-the-house-of-god-you-are-the-holy-jerusalem/).

<sup>431</sup>Видеои 48. «8. Ханука». [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/48-the-feasts-of-the-lord-8-hanukkah/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/48-the-feasts-of-the-lord-8-hanukkah/).

• **Антимасеҳ**<sup>G500</sup>

1 Юҳанно 2:18Эй фарзандон, ин дафъаи охирин аст, ва чунон ки шумо инро шундаед **зиддимасеҳ** (**ἀντίχριστος**, ягона)<sup>G500</sup>

хоҳанд омад, ҳоло ҳам бисъёранд **зиддимасеҳ** (**ἀντίχριστοι**, чамъ),<sup>G500</sup>  
ки аз он мо медонем, ки ин дафъаи охирин аст.

1 Юҳанно 2:22Чӣ касе дурӯғгӯй аст, чуз инкораш **Исо аст Масеҳ**?

Вай аст **зиддимасеҳ** (**ἀντίχριστος**, ягона),<sup>G500</sup> ки инкор мекунад **Падар ва Писар**.

1 Юҳанно 4:3 Ва ҳар рӯҳе, ки эътироф намекунад **Исои Масеҳ** аст, ки дар қисм аст, аз нест **Худоё**:

ва ин рӯҳияи он аст **зиддимасеҳ** (**ἀντίχριστου**, ягона),<sup>G500</sup>

ки дар бораи он шумо шундаед, ки он меояд; ва ҳатто ҳоло он дар ҷаҳон аст.

2 Юҳанно 1:7 Зеро ки бисъёр фиребгарон ба ҷаҳон дохил мешаванд,

ки инро эътироф намекунад **Исои Масеҳ** дар қисм омадааст. Ин фиребгар

аст<sup>G4108</sup> ва **зиддимасеҳ**.<sup>G500</sup>

➤ **зиддимасеҳ & зиддимасеҳҳо** (дурӯғгӯ = фиребгар)

-Шакли ягонаи **зиддимасеҳ** (**ἀντίχριστος**) одами гунохест, ки барои 1 хайвон кор мекунад (**Ваҳй 13:1-2, 2-ум 2:3**).

-Шакли чамъи **зиддимасеҳ** (**ἀντίχριστοι**) касоне ҳастанд, ки шакли ягонаи рӯҳи зиддимасеҳ доранд (**ἀντίχριστου**, ягона), Антимасеҳ.

— Касоне, ки доранд **рӯҳи зиддимасеҳ** Дурӯғгӯёнаанд, зеро инкор мекунад **Исо аст Масеҳ** инчунин ба **Падар ва Писар**. Онҳо фиребгаронанд ва аллакай дар ҷаҳон шумораи зиёди онҳо ҳастанд.

- Онҳо аз Худо нестанд, зеро рӯҳҳояшон инро эътироф намекунад **Исои Масеҳ** дар қисм омадааст.

→Твай Анти-Масеҳ худро аз ҷама чизҳое, ки Худо номида мешавад, боло мебардорад ва нишон медиҳад, ки Худо дар он аст  
маъбади Худост ва аз ин рӯ, ӯ фиребгаре аст, ки рӯҳи зиддимасеҳ дорад (**2Т 2:3-4**).

→Дар **Ваҳй 13**, он чо ду хайвони ваҳшӣ хоҳанд буд, ки яке аз баҳр берун хоҳад омад, ки хайвони 1-ум аст

(**Ваҳй 13:1**) ва дигаре аз замин, хайвони 2-юм аст (**Ваҳй 13:11**).

-Хайвони 1-уми аждаҳои бузург, ки аз ҷониби сокинони замин парастии карда мешавад ва

одам

аз **гуноҳ** ба тавсифи шакли ягонаи «**Антимасеҳ**.»

➤ **Масеҳҳои козиб & Пайғамбарони козиб**

- Дар вақти мусибати бузург бисёр масеҳони козиб ва анбиёи козиб ба майдон меоянд ва аломатҳои бузург нишон медиҳанд

ва тааҷҷубовар аст, ки баргузидагонро фиреб диҳад (**Матто 24:24**). 2-юм хайвони аз замин

берун, Ки хоҳад кард

аломатҳои бузург барои фирефтани сокинони замин барои гирифтани тамғаи хайвони

ваҳшӣ (**Ваҳй 13:13**) дурӯғ аст

пайғамбар (**Ваҳй 19:20**).

Г. **Ин чизҳо (омадани Худованд) кай хоҳад буд?**

**Матто 24:4** Исо дар ҷавоби онҳо гуфт: «Эҳтиёт бошед, ки касе шуморо фиреб надиҳад».

**март 13:5** Исо дар ҷавоби онҳо ба гуфтан оғоз намуд: «Эҳтиёт бошед, ки касе шуморо фиреб надиҳад;

• Фё шунавандагони Матто, **Исо** оғох мекунад, ки ба касе фирефта нашаванд.

• Барои шунавандагони Марк, **Исо** онҳоро оғох мекунад, ки касе онҳоро фиреб надиҳад.

**Матто 24:5** «Зеро бисъёр касон ба исми Ман омада, гӯянд: "Ҳастам" **Масеҳ**; ва бисъёр одамонро фиреб медиҳад.

**13 март 6** «Зеро бисъёр касон ба исми Ман омада, гӯянд: "Ҳастам" **Масеҳ**; ва бисъёр одамонро фиреб медиҳад.

- Бисёре аз шунавандагони Матто ва Марқӯс фирефта мешаванд, вақте ки касе ба исми Масеҳ меояд ва мегӯянд: «**Ман Масеҳ ҳастам**».

[Матто 24:23](#) Он гоҳ агар касе ба шумо гӯяд: "Инак, Масеҳ дар ин ҷост ё дар он ҷо"; бовар накунад.

[март 13:21](#) «Ва агар касе ба шумо гӯяд: "Инак, Масеҳ дар ин ҷост"; ё инак, вай дар он ҷост; ба ӯ бовар накунад:

- Ба шунавандагони Матто ва Марк ҳушдор дода мешавад, ки агар касе ба онҳо гӯяд, бовар накунад:

«Инак, ин ҷост **Масеҳ** ё **Он ҷо**».

[Луқо 21:8](#) Ва гуфт: «Эҳтиёт бошед, ки фирефта нашавед;

зеро бисёр касон ба исми Ман омада, хоҳанд гуфт: **Ман Масеҳ ҳастам**; ва **вақт наздик мешавад**;

Пас аз ақиби онҳо наравед.

- Ба шунавандагони Луқо огоҳ карда мешавад, ки аз ақиби фиребгароне, ки мегӯянд: **Ман Масеҳ ҳастам** ва **вақт наздик мешавад** чун фидия (на омдани Масеҳ) барои шунавандагони Луқо наздик мешавад.

- Бо бадани халқи Худо чӣ мешавад?<sup>432</sup>

- **Рӯҳи муқаддасоне, ки ба хоб рафтаанд, чӣ мешавад?**

[Аъмол 7:59](#) Ва Истефанусро сангсор карданд ва Худоро нидо карданд ва гуфтанд: «Эй Худованд Исо! Рӯҳи маро қабул кун».<sup>64151</sup>

[Аъмол 7:60](#) Ва зону зада, бо овози баланд фаръёд зад: «Худовандо! Ин гуноҳро ба гардани онҳо нагузор».

Ва чун инро гуфт, хобаш бурд.<sup>62837</sup>

→ Исои Масеҳ рӯҳи муқаддасони Худро қабул мекунад, аммо ҷисмҳои онҳо то даме хобанд **омдани Исои Худованд** ([Ваҳй 22:20](#)), ки тавассути марги Стефан шаҳодат медиҳад.

- **Бо ҷасадҳои муқаддасони муқаддас чӣ мешавад?**

[Аъмол 13:34](#) Ва дар бораи он ки Ҷоро аз мурдагон эҳё кард, акнун дигар ба фано баргаштан нест, ӯ дар ин бора гуфт: «Марҳамати Довудро ба ту хоҳам дод».

[Аъмол 13:35](#) Бинобар ин ӯ дар таронаи дигар низ мегӯяд:

**Ба Қуддуси худ роҳ надихед, ки фасодро бубинад.**

→ Довуд ба хоб афтод ва ба падарони худ гузошта шуд ва фасодро дид ([Аъмол 13:36](#)). Аммо

Он ки

Худо дубора эҳё кард, фасоде надид ([Аъмол 13:37](#)) ва он чиро барои мо ба анҷом

расонид

**кӯдакон**<sup>65043</sup> ([Аъмол 13:33](#)).

- **Онҳое ки аз они Масеҳанд, дар ҷалол зоҳир мешаванд**

[Луқо 9:27](#) Аммо ба шумо як ҳақиқатро мегӯям,

дар ин ҷо баъзеҳо истодаанд, ки **маргро намечашад**, то диданд **Малакути Худо**.

[Луқо 9:28](#) Ва ба амал омад **ҳашт рӯз** пас аз ин гуфтаҳо,

Петрус, Юҳанно ва Яъқубро гирифта, барои дуо гуфтан ба кӯҳе баромад.

[Луқо 9:29](#) Ва ҳангоме ки ӯ дуо мекард, чеҳраи ӯ дигар шуд,

ва либосаш <sup>62441</sup> **будсафед ва дурахшанда**.

[Луқо 9:30](#) Ва инак, ду мард бо ӯ гуфтӯгӯ мекарданд, ки онҳо буданд **Мусо** ва **Илёс**:

[Луқо 9:31](#) Ташкили Тандурустии Ҷаҳон **дар шӯҳрат пайдо шуд** ва дар бораи марги худ, ки бояд дар

Ерусалим анҷом диҳад, нақл кард.

<sup>432</sup>Ба "[Расми 10-d]" ё Видеои 39 муроҷиат кунед. "Эҳёи мурдагон" [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/39-possible-time-sequence-of-crucifixion-the-first-and-last-adam-the-resurrection-of-the-dead/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/39-possible-time-sequence-of-crucifixion-the-first-and-last-adam-the-resurrection-of-the-dead/).

→ Рӯзи ҳаштумба он рӯз ишора мекунад Худоё дар миёни халқи Худ сокин хоҳад шуд ва рафтор хоҳад кард ва ба Ӯ табдил хоҳад ёфт Худоё

аз мардуми Ӯ дар хаймаи Худо,<sup>433</sup> ки дар он ҷасади халқи Худомебудшуда буданд сохта шудааст ҷисми ҷалоли Исои Масеҳи Худованд.<sup>434</sup>

→ Ҳарчанд Мӯсо намунаи мурдагон буд, ки дар вақти салтанати марг хобида буданд, Петрус, Юҳанно ва Яъқуб диданд, ки Мӯсо ва Илёс дар он ҷо пайдо шуданд шӯҳрат, сӯҳбат бо Исо дар бораи а

кӯҳ пеш аз маслӯб шудани Исо (Луқо 9:28-30), нишон медиҳад, ки руҳи онхое, ки хуфтаанд дар майдони кулолгар (Худованд). Худованд Исои Масеҳро қабул кард, аммо ҷасадаҳои онҳо ки

ки дар Масеҳ дар омадани Ӯ зинда хоҳад шуд (1Қр 15:22-23).<sup>435</sup>

#### • Худованд, хаймаи ҳақиқӣ

Луқо 9:32 Аммо Петрус ва онхое ки бо ӯ буданд, саҳт хоб буданд;

ва ҳангоме ки бедор шуданд, Ӯро диданд шӯҳрат, ва ду марде, ки бо ӯ истода буданд.

Луқо 9:33 Ва ҳангоме ки онҳо аз ӯ дур шуданд,

Петрус ба Исо, Устод,<sup>61988</sup> дар ин ҷо будан барои мо хуб аст:

ва се хайма созем;

як барои ту, ва яке барои Мӯсо, ва дигаре барои Илёс, ва намедонист, ки чӣ гуфт.

Луқо 9:34 Ҳангоме ки Ӯ чунин мегуфт, абре пайдо шуда, бар онҳо соя андохт;

ва ба абр даромаданд, тарсиданд.

Луқо 9:35 Ва овозе аз даруни абр баромад, ки гуфт: Ин Писари маҳбуби ман аст: ӯро бишнавед.

Луқо 9:36 Ва ҳангоме ки овоз гузашт, Исотанҳо ёфт шуд.

Ва онҳо онро наздик нигоҳ доштанд ва дар он айём аз он чи дида буданд, ба касе

нагуфтанд.

→ Онхое, ки бо Исо буданд (Петрус, Юҳанно, Яъқуб, Луқо 9:28) дар хоби саҳт буданд, вақте

ки Исо

пайдо шуд шӯҳрат бо Мӯсо ва Илёс (Чеҳраи Исо ва либоси Ӯ тағйир ёфтааст сафед ва дурахшанда шуд). Яъне дар бораи кадом кӯҳ тасаввуроте надоштанд

(Луқо 9:28) онҳо дар он ҷо буданд, бинобар ин Петрус ба Исо гуфт, ки барои ӯ 3 хайма

месозад

Исо, Мӯсо ва Илёс.

Ибр 8:1 Чамъбасти он ҷизе ки мо гуфта будем, ин аст: мо чунин саркоҳине дорем, ки дар осмон ба тарафи ростии тахти бузургвор нишастааст;

Ибр 8:2 Вазири маъбад ва аз хаймаи ҳақиқӣ, ки Худованд гузоштанд, на одам.

→ Овозе аз абр шогирдонро тасдиқ кард, ки Писари маҳбуби Худоро бишнаванд,

Исо. Ба ибораи дигар, маконе, ки шогирдон истода буданд, дар ҳақиқат хоки муқаддас

буд

хайма ки Худованд гузоштанд, ва Худованд аст хаймаи ҳақиқӣ (Дар хотир доред Худоё ваъда дод, ки бо халқи худ дар хаймаи Худ сокин хоҳад шуд).<sup>436</sup>

#### • Чӣ тавр ҷисмҳои миранда зинда мешаванд?

Барои зинда шудани мурдаҳо, Рӯҳи ҳаёт аз Худоё ба мурдагон дохил мешавад Исо

<sup>433</sup>Ба "(Ваҳй 22:3-4) Бандагони Худо чеҳраи Худоро хоҳанд дид (Рӯзи Худо).»

<sup>434</sup>Ба "[Расми 10-2] 3 дарав ва 4 соат" мурочиат кунед.

<sup>435</sup>Барои гирифтани тафсилот дар бораи чӣ гуна ғолиб омадан ба маъбади Худо, нигаред ба Видео 47. «7. хаймаҳо» [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/47-the-feasts-of-the-lord-7-tabernacles/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/47-the-feasts-of-the-lord-7-tabernacles/)

ва видеои 11. "(Либос) Пеш аз иди Фисҳ,"

[www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/11-jesus-garment-before-the-feast-of-the-pasover/](http://www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/11-jesus-garment-before-the-feast-of-the-pasover/).

<sup>436</sup>Ба "(Ваҳй 21:2-3) Ерусалими Нав (Шаҳри муқаддаси маъбади хаймаи Худо).»

**Масех**.<sup>437</sup>

- **Хаёт** тавассути алокаи хун ва бадани он ба бадани миранда дохил мешавад **Масех**, ки бо хӯрдани Бадани Писари Одам ба амал меояд (**логотипи Худо**) ва хуни Ҷро нӯшидан (**Рӯх, рема**) ([1Қр 10:16](#)).
- Агар **Рӯҳаз Худоё**ки баланд шуд **Исоаз** мурдагондар ту бошӣ, **Худоё**ки ба воя расонд **Масех аз мурдагон** инчунин ҷисмҳои мирандаи шуморо зинда хоҳад кард **аз они Худо Рӯҳ**ки дар ту сокин аст ([ба Рум 8:11](#)).

---

<sup>437</sup>Муроҷиат кунед [Ваҳй 11:11](#).



### The resurrection of the dead

John 19:30 When Jesus therefore had received the vinegar, he said, **It is finished**; and he bowed (his head) <sup>5227</sup> to the **bottom**. (Mat 27:51)

a. behind the **veil of the temple** was rent **in two** from the top to the **bottom**. (Mat 27:51)  
 b. and the **earth did quake**, and the **rocks rent**. (Mat 27:51)  
 c. and the **sepulchres** <sup>5245</sup> were **opened**. (Mat 27:52)  
 d. and **many bodies of holy** <sup>5246</sup> which **slept** <sup>5247</sup> **arose**. (Mat 27:52)  
 e. and **came out of the sepulchre** <sup>5248</sup> **after his resurrection**. (Mat 27:52)  
 f. and **went into the holy city**. (Mat 27:52)  
 g. and **appeared unto many**. (Mat 27:53)

→ **The death** reigned from **Adam to Moses**, so the **bodies** that were **put to sleep** during the reign of **death** are in the **closed sepulchre** <sup>5249</sup> (Mat 27:52; Rom 5:14).

→ **After the resurrection of the dead** (Mat 27:52; And the graves <sup>5249</sup> were opened, and many **bodies** <sup>5246</sup> of the saints <sup>5245</sup> (the **holy ones**) <sup>5247</sup> which **slept** <sup>5247</sup> **arose** (Mat 27:52).

- **The bodies of the sons of the Kingdom** came out of the **sepulchre** <sup>5245</sup> and went into the **holy city** (a - g).

→ Jesus **Christ** was buried after His death and rose again on the third day according to the scriptures (1Co 15:4). so Mat 27:52 is a description of the event that occurs **after His resurrection**, as stated by Jesus in Luk 9:27

**(The 1<sup>st</sup> rapture: Some will see the Kingdom of God before they taste death**)

Luk 9:20 He said unto them, But whom say ye that I am? Peter answering said, **The Christ of God**.  
 Luk 9:26 For whosoever shall be ashamed of me and of my words <sup>3292</sup> of him shall the Son of man be ashamed, when he shall come in his **glory**, and in his **Father's**, and in his **holy angels**.  
 Luk 9:27 But I tell you of a truth, **there be some standing here which shall not taste of death, till they see the Kingdom of God**.

→ They saw the event that will take place after His resurrection, in which many bodies of the holy that have slept (in the potter's field) will arise to enter into the **holy city, New Jerusalem** (Rev 21:2).

**What happens to the dead bodies of the holy saints?**

Luk 13:34 And as concerning that **he raised him up from the dead**, **now no more to return to corruption**, he said on this wise, **I will give you the sure mercies of David**.  
 Act 13:35 Wherefore he saith also in another psalm, **Thou shalt not suffer thine Holy One to see corruption**.

→ David **fell on sleep**, and was **laid** unto his fathers and **saw corruption** (Act 13:36). But he whom **God** raised again, saw no corruption (Act 13:37) and he hath **fulfilled the same unto us their children** <sup>5240</sup> (Act 13:33).

**What happens to the spirit of the holy ones that fell asleep?**

Act 7:59 And they stoned Stephen, calling upon God, and saying, **Lord Jesus, receive my spirit**. (Ghosts) <sup>5241</sup>  
 Act 7:60 And he kneeled down, and cried with a loud voice, **Lord, lay not this sin to their charge**. And when he had said this, he **fell asleep**. <sup>5242</sup>

→ **The Lord Jesus** (Rev 22:20) receives the spirit of His holy saints, but **their bodies** are put to sleep **until the coming of the Lord Jesus Christ** (Phi 3:20), which is evidenced through Stephen's death.

→ Moses was an example of the dead who were put to sleep during the reign of death. However, Peter, John, and James saw Moses and Elias talking with **Jesus** on a mountain prior to **Jesus' crucifixion** (Luk 9:28-30), indicating that the spirits of those who slept in the potter's (the LORD's) field were received by **the Lord Jesus**, but their **dead bodies** will be made **alive** at His coming (1Co 15:23). Refer to "Your (your body) is bought, with a price (an honour)" for details.

**How will the mortal bodies be quickened?**

John 5:28 Marvel not at this: for the hour is coming, in which **all that are in the graves shall hear his voice**.  
 John 5:29 And shall come forth: **they that have done good, unto the resurrection of life, and they that have done evil, unto the resurrection of damnation**.  
 John 11:26 Jesus said unto her (Martha), **I am the resurrection, and the life; he that believeth in me, though he were dead, yet shall he live**.  
 John 11:28 And whosoever liveth and believeth in me shall never die. **Believest thou this?**

→ In order for the dead bodies to rise, **the Spirit of life from God** shall enter into those who are dead in **Jesus Christ** (Rev 11:11).

→ This **life** enters into the mortal bodies through **communion**, which is done by eating the **flesh of the Son of man** and drinking his **blood** (1Co 10:16).

→ If **the Spirit of God** that raised up **Jesus** from the dead dwell in you, **God** who raised up **Christ** from the dead shall also quicken your **mortal bodies** by **God's Spirit** that dwelleth in you (Rom 8:11).

**(The 2<sup>nd</sup> rapture: What will happen when the trump of God sound?)**

1Th 4:15 For this we say unto you by the word of the **Lord**, that we which are **alive and remain** unto the **coming of the Lord** shall **not prevent** them which are **asleep**.  
 1Th 4:16 For the **Lord himself shall descend** from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the **trump of God**; and the **dead in Christ shall rise first**.  
 1Th 4:17 Then we which are **alive and remain** shall be caught up together with them in the clouds, to meet the **Lord in the air**; and so shall we ever be with the **Lord**.  
 → The **Lord will descend** from heaven and the **dead in Christ** will rise first, but **Christ the firstfruits** afterward they that are **Christians at his coming** (1Co 15:23).

→ We who are alive and remain in Christ will be caught up together with those who rose first in the clouds, to meet the **Lord in the air**.

**(The 3<sup>rd</sup> harvest: What will happen to the bodies of the holy ones, when the Saviour, the Lord Jesus Christ comes?)**

Phi 3:21 Who shall change our **low estate** <sup>5254</sup> **body**, that it may be fashioned like unto **conformed to Jesus**, his **glorious body**, according to the working whereby he is able even to subdue all things unto himself.

→ The appearing of our Lord Jesus Christ, who is the King of kings and Lord of lords, has immortality, and dwells in the light (of God), who will change our low estate body to confirm to His glorious body (Phi 3:21).

**Col 3:4 When Christ, who is our life, shall appear, then shall we also appear with him in glory.** (Christ is our life, so when He appears, we (who have the Spirit of life in us) will also appear with him in glory.)

<sup>438</sup>Видеои 39. «Эхэй мурдагон». [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/39-possible-time-sequence-of-crucifixion-the-first-and-last-adam-the-resurrection-of-the-dead/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/39-possible-time-sequence-of-crucifixion-the-first-and-last-adam-the-resurrection-of-the-dead/).

199



(Ваҳй 11:1-2) Хонаи Худоро чен кунед

**Ваҳй 11:1** Ва ба ман найе доданд <sup>G2563</sup>мисли асо: <sup>G4464</sup>ва фаришта истода, гуфт:  
**Бархостан**, ва маъбадро чен кунед **Худоё**, ва қурбонгоҳ ва онҳое ки дар он ибодат мекунанд.  
**Ваҳй 11:2** Аммо суд <sup>G833</sup>ки бе (берун дар дохил) аст <sup>G1855G2081</sup>маъбад тарк мекунад ва андоза накунад;  
 зеро он ба ғайрияҳудиён дода шудааст: <sup>G1484</sup>  
 ва муқаддас <sup>G40</sup>**шаҳр** <sup>G4172</sup>Чилу ду (42) моҳ зери по гузоранд.

- ☞ **Ваҳй 11:1** Баъд ба ман най барин асо доданд. Ва фаришта истода, гуфт:  
 «Бархезед ва маъбадро андоза кунед **Худоё**, қурбонгоҳ ва онҳое, ки дар он чо ибодат мекунанд.
- ☞ **Ваҳй 11:2** "Аммо ҳавлиро, ки берун аз маъбад аст, тарк кунед ва онро андоза накунад,  
 зеро ки он ба ғайрияҳудиён дода шудааст.  
 Ва поймол хоҳанд кард **шаҳри муқаддас** дар зери пои чилу ду (42) **моҳҳо**.

→ Шаҳри муқаддас муқаддасон аст, <sup>439</sup>ва 42 моҳ зери по хоҳанд монд, ки аз  
 оғозизишти харобито рӯзҳои кӯтоҳ барои интихобкунандагон (**Матто 24:22**).<sup>440</sup>

• **Як най** <sup>G2563</sup>

**Матто 12:16** Ва ба онҳо фармуд, ки ўро насозанд (Худованд, Кириос, **Мат 12:8**) маълум:  
**Матто 12:17** То ба амал ояд он сухане ки Ишаъёи набӣ гуфта буд:  
**Матто 12:18** Инак бандаи Ман, ки Ўро баргузидаам; маҳбуби ман, ки қонам аз ў хушнуд аст:  
 Рӯҳи худро бар ў хоҳам гузошт,  
 ва ба ғайрияҳудиён (халқҳои ғайрияҳудиён) доварӣ хоҳад кард. <sup>G1484</sup>  
**Матто 12:19** Ў наҷӯшад ва на гирия кунад; ва ҳеч кас дар кӯчаҳо овози ўро нашунавад.  
**Матто 12:20** Як найчаи кӯфта <sup>G2563</sup>намешиканад, ва зағир тамокукашӣ нахоҳад кард,  
 то доварӣ ба пирӯзӣ фиристад.  
**Матто 12:21** Ва халқҳо ба исми Ў таваккал хоҳанд кард.

-Эки дар борааш паёмбар гуфта буд **Худованд** (кирио),  
 «Инак бандаи Ман, ки аз ў баргузидаам, Маҳбуби Ман, ки нафси Ман аз ў хушнуд аст. Ман Рӯҳи Худро  
 (Худо) бар Ў хоҳам гузошт, ва Ў доварию Худро ба халқҳои ғайрияҳудиён нишон хоҳад дод. Ў саъй  
 намекунад ва фаръед намекунад, ва овози Ўро дар кӯчаҳо намешунавад. Ками кӯфтаро намешиканад,  
 ва зағири дудкашро хомуш нахоҳад кард, то даме ки доварӣ барои пирӯзӣ нафиристад. Ва халқҳо ба  
 исми Ў таваккал хоҳанд кард».

→ **Кормандони найчаи кӯфта** ба Миср дахл дорад, ки дар он одам <sup>H376</sup>такия кунад, ба дасташ даромада,  
 онро суроҳ мекунанд  
 (**2 Подшоҳон 18:21**).

**(Хонаи Худоро андоза кунед, тқурбонгоҳе, ки дар он ибодат мекунанд)**

→ Он гоҳ ба Яҳё найе мисли асо дода шуд, ва фаришта истода, гуфт:  
 " **Бархостан**, ва маъбадро чен кунед **Худоё**, ва қурбонгоҳ ва онҳое ки дар он ибодат мекунанд.  
 Аммо ҳавлиро берун аз маъбад андоза накунад ва онро дар канор нагузоред; зеро он ба халқҳои  
 ғайрияҳудиён дода шудааст,  
 ва поймол хоҳанд кард **шаҳри муқаддас** дар давоми чилу ду (42) моҳ зери по мемонанд».

→ (Тафсир)

Ба Юҳанно гуфта шуд, ки маъбади Худоро андоза кунад, <sup>441</sup>ва қурбонгоҳ ва онҳое ки дар он чо ибодат  
 мекунанд, аммо на

<sup>439</sup>Барои тафсилоти «шаҳри муқаддас» нигаред **Ваҳй 3:12**.

<sup>440</sup>Аз боби 10 ба «Рӯзҳо ба хотири интихобшудагон кӯтоҳ карда мешаванд» нигаред.

<sup>441</sup>Ба "[Расми 21-2] Хаймаи нав дар осмон ва маъбади Худо" мурочиат кунед.

онон, ки ба Миср така мекунанд (қами мисли асо). Онҳое, ки ба подшоҳи Миср така мекунанд (подшоҳи заминӣ, [2 Подшоҳон 18:21](#)) дар хоҳад буд **суд** берун аз маъбад, ки ба халқҳои ғайрияхудӣ ён дода мешавад,<sup>442</sup> ва онҳо ришта хоҳанд кард

**шаҳри муқаддас** зери побарои 42 мох.

† **Додгоҳи хонаи Худованд** ([Цер26:1–6](#))

**аз они Худованд** банди паёмбар (Ирмиё) рема гуфт<sup>H1697</sup> **аз Худованд** ба ҳамаи шаҳрҳои Яхудо, ки дар он ҷо буданд **суд** аз **аз они Худованд** хонаки аз роҳи бади худ бозгарданд. Аммо агар халқҳои ғайрияхудӣ ба гапи худ гӯш надиҳанд **рема** аз паёмбароне, ки фиристодаанд **Худованд** ва бар тибқи шариати ӯ рафтор накунед, **Худованд** шаҳри онҳоро барои тамоми халқҳои рӯи замин лаънат хоҳад кард.

† **Шаҳри муқаддас**

Тшланг, ки гуш кардаанд **рема** дар кӯҳе нахоҳад буд, ки бо он ламс кардан ва сӯзондан мумкин аст **оташ**, балки дар кӯҳи Сион, шаҳри зиндагон хоҳад буд **Худоё**, **Ерусалими осмонӣ**, **калисои нахустзодагон** ки дар осмон навишта шудаанд, дар он ҷо руҳи аз **ба одил** мукамал сохта шудаанд ([Ибр 12:18](#), [Ибр 12:23](#)).

→ Шумо он ҳастед **шаҳри муқаддас** кӣ мешавад **зани Барра**.<sup>443</sup>

([Ваҳй 11:3–4](#)) Ду (2) шоҳид

[Ваҳй 11:3](#) Ва ман ба ду шоҳиди худ (шоҳид, шаҳид) қудрат медиҳам. <sup>G3144</sup>

ва онҳо нубувват хоҳанд кард <sup>G4395</sup> ҳазору дусаду шаст (1260) рӯз, палос дар бар. <sup>G4526</sup>

[Ваҳй 11:4](#) Ин ду зайтун мебошанд <sup>G1636</sup> дарахтон, ва ду (2) шамъдон <sup>G3087</sup>

пеш истода **ба Худоё** аз замин (замин). <sup>G1093</sup>

☞ [Ваҳй 11:3](#) Ва ман қудрати худро ба худ хоҳам дод **ду(2)шоҳидон**, ва онҳо нубувват хоҳанд кард **1260 рӯз**, палос пушида.

☞ [Ваҳй 11:4](#) Ҳастанд **ду(2)дарахтони зайтун** ва **ду(2)шамъдонҳо** дар назди Худои замин истодаанд.

- Ин ду (2) шоҳид кистанд?

→ ман **ду(2)шоҳидон** 1260 рӯз барои нубувват дода мешавад, ки палос дар бар доранд.

• **Дар 2 шамъдонҳо: 2 калисоҳо** ([Ваҳй 1:13](#))

• **Дар 2 зайтун (дарахтон): 2 дарахтони зайтун** дар тарафи рост ва чапи шамъдон мебошанд **ду (2) писарон** ки истода

аз ҷониби Худованд ('□ dōn)<sup>H113</sup> **аз замин**, рехтани сели равгани тиллоии соф аз **шоҳаҳои хӯшаҳои гандум**.

(**Худоё аз замин** Худованд аст ('□ dōn)<sup>H113</sup> **аз замин** ([Юҳанно 3:11](#))).<sup>444</sup>

→ 2 писар ба замин фиристода мешаванд, то пеш аз фаро расидани рӯзи бузург ва мудҳиш нубувват кунанд.

**Худованд**, ва онҳо хоҳад онон, ки маргро чашидаанд, то баъд аз он дубора зинда шаванд дар давраи ҳукмронии «Салтанати Рими Нав» кушта шудаанд.

- Аз ин рӯ, номзадҳои эҳтимолии 2 шоҳид инҳоянд:

(1) **Илёспайғамбар** ([Мал 4:5](#)), ва

(2) **Ханӯх** (ҳафтум аз [Одам, Яхудо 1:14-15](#)).

→ (Тафсири [Ваҳй 11:3–4](#))

<sup>442</sup> Дар ҳамон ҷо.

<sup>443</sup> Видеои 48. «8. Ханӯка». [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/48-the-feasts-of-the-lord-8-hanukkah/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/48-the-feasts-of-the-lord-8-hanukkah/).

<sup>444</sup> Муроҷиат кунед [Ваҳй 6:6](#).

2 **дарахтони зайтун** дар тарафи рост ва чапи **ба 2 калисоҳо** мебошанд **ба 2 писарон** (**Илёс** ва **Ҳанӯх**),<sup>445</sup> кистанд

2 **шоҳидон** пеш истода **Худоё аз замин** (**Худованд** (**דֹּן**)<sup>H113</sup> **аз замин**), рехтан сели равгани тиллоии софаз шоҳаҳои хӯшаҳои гандум барои нубувват кардан **1260 рӯз**, палос пушидаанд.

- **Як миллати халқи Худо**, Исроил: **Масех аввалин меваҳо**, ва баъд аз он, онҳое, ки ҳастанд **аз они Масех** дар омадани Ӯ.

ба Рум 11:16 Барои агар **меваи аввалин** муқаддас бошад, пора<sup>G5445</sup> низ муқаддас аст:  
ва агар реша<sup>G4491</sup> муқаддас бошад, шоҳаҳо низ муқаддасанд.<sup>G2798</sup>

→ Агар меваи аввал (**Масех**) муқаддас аст, пора (аз шоҳаҳои хӯшаҳои гандум) низ муқаддас аст. **муқаддас:**

ва агар реша (логотипҳо, **Исои Масех**) муқаддас аст, шоҳаҳо, ки аз онҳо сели равгани софи тиллоӣ мебарояд рехта мешавад.

→ Ба воситаи **аз они Масех** аз **Б**, **Исои Масех** ба мо фиристода мешавад, ва дар ин бора сухан ронда **аз они Худо** пайғамбарони муқаддас аз замони

дунё сар шуд.<sup>446</sup> Ҳамин тавр, мо набояд аз Инчил шарм кунем **Масех**, зеро он қувваи он аст **Худоё банаҷот** барои хамаи онҳое **бовар кун**, аввал ба яҳудӣ ва инчунин ба юнонӣ (ё ғайрияҳудиён).<sup>447</sup>

- † **Яҳудиён** ва ғайрияҳудиён кистанд?<sup>448</sup>

**Яҳудиён** ки бо даст хатна карда шуда буданд онҳоро банӣ-Исроил меномиданд, дар ҳоле ки яҳудиёне, ки дар қисм хатна нашуда буданд, ғайрияҳудиён (на писарони Исроил) номида мешуданд.

- **Яҳудиён:** Онҳо ба қисми бо даст сохташуда хатна шудаанд (Ба Петрус Инчили **бахатна**), **яҳудиён** табиатан гуноҳкорони халқҳои ғайрияҳудӣ (ё халқҳо) нестанд, Ғал 2:15) чунон ки онҳо (банӣ-Исроил) ба ҳасби қисм хатна шуда буданд, ва Петрус бовар карда шуда буд бо башорати хатна барои яҳудиёне, ки ба ҳасби қисм махтун шудаанд.

- **Ғарбиён:** Онҳое ки дар қисм номахтун буданд яҳудиён онҳоро ғайрияҳудиён меномиданд.

- Хатна ё номахтун будан ба масъалаҳои қисм дахл дорад, на ба рӯҳ. Дар назари **яҳудиён** (ки табиатан гунаҳкор набуданд), бинобар ин барои Яъқуб хӯрок хӯрдан бо онҳо ҳаром буд

Одамони ғайрияҳудӣ, ки дар қисм «номахтун» буданд (Ғал 2:12). Аз ҷиҳати рӯҳонӣ ҳам яҳудиён ва ҳам ғайрияҳудиён

аз қисм буданд ва аз ҷалоли он маҳрум монданд **Худоё** Рӯҳ кист (ба Рум 3:23, Юҳанно 4:24). Бино бар

ҳавасҳои қисми худ, мо фарзандони онҳо будем **хашмтабиатан**, ба амал баровардани хоҳиши нафс ва

аз ақл, ба воситаи беитоати мо дар гузашта (Эфсӯсиён 2:3).<sup>449</sup>

- Дарахти зайтуни ваҳшӣ & Дарахти зайтуни ҳуб

ба Рум 11:17 Ва агар баъзе аз шоҳаҳо<sup>G2798</sup> шикаста шавад,

<sup>445</sup>Ба "(Ваҳй 11:5–6) *Ваколоти ду шохид.*»

<sup>446</sup>Мурочиат кунед Ваҳй 4:8.

<sup>447</sup>Видео 16. «Ҳама халқҳо (Наҷоти Худо ба ҳама) 8/10. [www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/](http://www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/).

<sup>448</sup>Видеои 16. "Гарияҳо, ҳама халқҳо (Ҳавории Павлус ва Петрус) 3/10. [www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/](http://www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/).

<sup>449</sup>Видео 20. «(Гилоф, шамшер ва шамшери дудам).

[www.therhemaofthelord.com/sword/20-a-sharp-sheath-sword-two-edged-sword-2/](http://www.therhemaofthelord.com/sword/20-a-sharp-sheath-sword-two-edged-sword-2/).

ва ту, буданд **дарахти зайтуни ваҳшӣ**,<sup>G65</sup> дар байни онҳо пайванд шуда буданд, ва бо **онҳо** штироккунанда<sup>G4791</sup> аз **реша**<sup>G4491</sup> ва **фарбеҳӣ**<sup>G4096</sup> аз **дарахти зайтун**,<sup>G1636</sup>

Ба Рум 11:24 Зеро, агар ту аз зайтуни табиатан ваҳшӣ бурида мешудӣ, ва wert бар хилофи табиат пайванд карда мешавад **дарахти зайтуни хуб**:<sup>G2565</sup> инҳо, ки шохаҳои табиӣ ҳастанд, чӣ қадар бештар хоҳанд шуд, ба худ пайванд карда шаванд **дарахти зайтун**?<sup>G1636</sup>

→ **Дарахти зайтуни ваҳшӣ**: Ғарбиён (Табиаташ гунаҳкори халқҳои ғайрияҳудӣ мебошанд, зеро онҳо онҳо писарони Исроил нестанд ва ба ҳасби қисм номаҳтун буданд).

→ **Дарахти зайтуни хуб**: Яҳудиён (Табиаташ гунаҳкори халқҳои ғайрияҳудӣ нестанд, мисли онҳо писарони Исроил, ки дар қисм хатна карда шуда буданд).

- **Шохаҳои табиӣ**: Банӣ-Исроил (ё яҳудиён) буданд **хатнашуда** дар гӯшт бо даст, Ҳамин тавр табиатан гунаҳкор набуданд халқҳои ғайрияҳудӣ.

- **Дарахти зайтуни худи яҳудӣ**: Дарахти зайтун, ки шохаҳои табиӣ дорад Ин аз раҳмати Худост.<sup>450</sup>

- **Решава фарбеҳии дарахти зайтун**<sup>G1636</sup>

- **Реша**<sup>G4491</sup>

Про 12:12 Шарир тӯри одамони бад меҳаҳад, аммо решаи **баодил**<sup>H6662</sup> мева медахад.

→ Одил = **Исои Масеҳ** (1 Юханно 2:1).

Аҳар кӣ рамзи салтанатро мешунавад, вале онро дар хоки сангини дили худ қабул мекунад, **решаи логотипҳо** дар онҳо нест, бинобар ин, вақте ки мусибат ё таъқибот ба миён меояд, ба васваса меафтанд, зеро **логотипҳо** дар онҳо танҳо муддате тоб оварда метавонанд (Матто 13:21).<sup>451</sup>

Ба Рум 15:12 Ва боз мегӯяд, Ишаъё: "Решае хоҳад буд"<sup>G4491</sup> аз **Йисой**, ва касе ки бархоста бар халқҳо подшоҳӣ кунад; халқҳо ба **ӯ** таваккал хоҳанд кард.

→ Писари Йисой Довуд аст (1ШБ 17:12), ва решаи Довуд аст **аз они Худо Писар, Исои Масеҳ** мо **Худовандо** (Ваҳй 5:6), аз насли Довуд ба ҳасби қисм сохта шудааст (Ба Рум 1:3).<sup>452</sup>

Ваҳй 22:16 **Исо** фариштаи **Маро** фиристод, то ки дар калисоҳо ба шумо шаҳодат диҳад. **Ман** реша ҳастам<sup>G4491</sup> ва насли **Довуд**, ва ситораи дурахшон ва субҳ.

→ ман (**Исо**) реша ва насли Довуд ва дурахшон ва **ситораи субҳ**<sup>453</sup> (**Худованд**

<sup>450</sup> Ҳеч кадомаш хуб нест<sup>G18</sup> аммо **Худо** ё (Луқо 18:19, Матто 19:17, 10 март 18).

<sup>451</sup> Муроҷиат кунед Ваҳй 2:19.

<sup>452</sup> Муроҷиат кунед Ваҳй 6:1.

<sup>453</sup> Аз Ваҳй 2:28.

Ситораи субҳ: Дар Ишаъё 14:16-21, писари субҳ ба подшоҳи Бобил ишора мекунад. Дар Ишаъё 14:16-17 одамоне дар ҳайрат монданд то суқути Бобули пурқудрат ва онҳо подшоҳи Бобилро масҳара карда, мегӯянд: «Оё ин шахсест, ки заминро офарид.<sup>H776</sup> ба ларзон?» Решаи хоҳиши ин подшоҳи бадҳо, ки аз чоҳи бепоён, ба баландиҳои абрҳо баромадан, монанди

Исои Масех).

- Фарбеҳӣ<sup>G4096</sup>

Этимологияи фарбеҳӣ<sup>G4096</sup> аз пион аст (фарбеҳ, шояд ба алтернативаи πίνω (G4095) ё "бабинӯшед» тавассути идеяи пур кардан).<sup>454</sup>

Дар рафти чамъомад, Исо косаро гирифта, шукргузорӣ кард ва ба шогирдон доду гуфт: Нӯшидан хамаи он,» ва шогирдон менӯшиданд хуни аҳди нав.

- Пас аз иди Фисҳ шогирдон суруд хонданд ва ба кӯҳи кӯҳ баромаданд Зайтун<sup>G1636</sup> (март 14:26) ва Исо номида мешавад Худованд.<sup>455</sup> Кӯҳи Зайтун дар он ҷоест, ки тамоми шогирдон шодӣ мекарданд ва ҳамду сано мегуфтанд. Худо ё бо овози баланд барои ҳамаи мӯъҷизаҳое, ки дида буданд (Луқо 19:37).

→ Решаи логотипҳо (солеҳ) аст Исои Масех, ки моро (шогирдонашро) бо руҳи худ фарбеҳ мекунад гушту хун ва мо мегардад Худовандо, ба мо имкон медиҳад, ки шодӣ кунем ва таъриф кунем Худо ё бо овози баланд барои тамоми корҳои бузурги Ёдар кӯҳи Зайтун.

- 2 шоҳид дар Закариё 4

Зек 4:1 Ва фариштае ки бо ман сӯҳбат мекард, боз омада, маро бедор кард, хамчун мард<sup>H376</sup> ки аз хобаш бедор шудааст,

Зек 4:2 Ва ба ман гуфт: "Ту чӣ мебинӣ?" Ва ман гуфтам: «Назар кардам, ва инак» шамъдон<sup>H4501</sup> хама тилло, бо коса<sup>H1531</sup> дар болои он, ва ҳафт (7) чароғҳои ӯ бар он ва ҳафт (7) лӯла ба ҳафт (7) чароғ, ки дар болои он ҳастанд:

Зек 4:3 Ва ду дарахти зайтун<sup>H2132</sup> яке аз тарафи рости коса, ва дигаре дар тарафи чапи он.

Зек 4:4 Пас, ҷавоб додам ва ба фариштае ки бо ман гуфтугӯ мекард, гуфтам: Инҳо чӣ ҳастанд, хоҷаи ман ('□ dôn)<sup>H113</sup>?

→ Закариё бо фаришта «Худовандо ('□ dôn)<sup>H113</sup>» Ҳамин тавр ӯ бо фариштаи Худо сӯҳбат мекард тамоми замин.<sup>456</sup>

Зек 4:11 Он гоҳ ман ҷавоб дода, ба ӯ гуфтам: Инҳо чи ҳастанд ду дарахти зайтун<sup>H2132</sup> дар тарафи рости шамъдон ва дар тарафи чапи он?

Зек 4:12 Ва ман боз ҷавоб дода, ба ӯ гуфтам: Инҳо чӣ бошанд ду зайтун<sup>H2132</sup> шоха (хӯшаи гандуми ҷуворимакка, сел, сел)<sup>H7641</sup> ки тавассути ду (2) қубурҳои тиллоӣ холӣ мешаванд (резед) тиллоӣ<sup>H7324</sup> равған<sup>H2091</sup> аз худ?

→ Закариё пурсид:

"Инҳо чи ҳастанд 2 дарахтони зайтун дар тарафи рост ва чапи шамъдон<sup>H4501</sup>? ва,

"Инҳо чи ҳастанд 2 дарахти зайтун шоҳаҳои хӯшаҳои ҷуворимаккаки тиллоро мерезанд (равған)?"

Зек 4:13 Ва ӯ дар ҷавоби ман гуфт: «Оё намедонӣ, ки инҳо чист?

Ва ман гуфтам: Не, оғои ман ('□ dôn).<sup>H113</sup>

Зек 4:14 Сипас гуфт:

---

баландтарин ё Худо ('J)<sup>H410</sup> ки ба соҳиби осмону замин ишора мекунад, кист Масех, дар кӣ Худо ё хама гузоштааст чизҳозери пои Масех (1 Қўр 15:27).

<sup>454</sup>"G4096 - piotēs - Луғати юнонии Стронг (kjv)." Библияи ҳарфи кабуд. 10 апрели соли 2023 дастрас шудааст. <https://www.blueletterbible.org/lexicon/g4096/kjv/tr/0-1/>.

<sup>455</sup> Матто 26:27-30, video 29, "Фисҳи Худованд (Шогирдон ва расулон)."

<sup>456</sup> Муроҷиат кунед Ваҳй 4:8.

нафт")<sup>H3323</sup>

Ҳастанд **2 тадҳиншуда** (равған, ё равғани холис аз [\(H6671\)](#), ба маънои "фишор кардани

якҳо (**писарон**),<sup>H1121</sup> ки дар паҳлӯи Худованд меистад ([\('dôn\)](#)<sup>H113</sup> **тамоми замин**.

→ Фаришта (замин) гуфт:

"**2 дарахтони зайтун** дар тарафи рост ва чапи шамъдон мебошанд **2 писарон** ки дар канор меистанд

**Худованд** ([\('dôn\)](#)<sup>H113</sup> **тамоми замин**, рехтани сели равғани тиллоии соф аз **шоҳаҳои гӯшқо** аз гандум.»

→ **Барра** (амнос)<sup>G721</sup> аст **чароғи шамъ**<sup>G3088</sup> аз он шамъдон (**калисо**)<sup>H4501</sup> ([Ваҳй 21:23](#)).

[Зек 14:4](#) Ва пойҳои ӯ (Худованд, Худованд) дар он рӯз (рӯзи Худованд, Худованд) устувор хоҳанд буд.

бар кӯҳи **Зайтун**,<sup>H2132</sup> ки дар пеши Ерусалим дар шарқ аст,

ва кӯҳи **Зайтун**<sup>H2132</sup> дар миёни он ба самти шарқ ва ба сӯи он мечаспед

**ғарб**, ва водии хеле бузурге хоҳад буд;

ва нисфи кӯҳ ба тарафи шимол ва нисфи он ба тарафи ҷануб дур хоҳад шуд.

→ Кай **рӯзи Худованд** (Худованд) меояд, пой **Худованд Худои Қодири Мутлақ** дар болои кӯх меистад **Зайтун**, ки пеш аз Ерусалим дар шарқ аст, ва кӯҳ аз шарқ ба ғарб ба ду тақсим шуда, водии хеле бузургро ташкил хоҳад дод, ва нисфи кӯҳ ба шимол ва нисфи он ба ҷануб ҳаракат мекунад.

- **Тамоми Исроил начот хоҳад ёфт**

[Ба Рум 11:25](#) Зеро, эй бародарон, намехоҳам, ки шумо аз ин беҳабар бошед **асрор**,

Мабодо дар ғурури худ хирадманд нашавед;

ки қисман нобиноӣ бо Исроил рӯй додааст, то даме ки пуррагии ғайрияҳудиён фаро расад.

#### ① **Твай нобиноӣ дар як қисми Исроил**

Азбаски яҳудиён бар зидди логоти Худо сухан ронда, кӯфр мегуфтанд, Павлус ва Барнаббо диданд, ки яҳудиён худро ба ҳаёти ҷовидонӣ нолоиқ мешуморанд ва гуфтанд: «Лозим буд, ки **логотипҳо** аз **Худо** мебоист аввал ба ту гуфта мешуд» ([Аъмол 13:46](#)) Ин ба онҳо далели кофӣ медихад, ки ба халқҳои ғайрияҳудӣ муроҷиат кунанд, ки пешгӯии Мусоро иҷро мекунанд: «Ба воситаи онҳо, ки қавм нестанд, шуморо ҳасад мебарам, ва ба воситаи халқи аблаҳ шуморо ба хашм хоҳам овард» ([Ба Рум 10:19](#)).

- **Логотипҳо** аз **Худо** ё бори аввал ба яҳудиён гуфта шудааст, балки халқҳои ғайрияҳудиён ҷалол медоданд ва

**бовар кард логотипҳо** аз **Худованд** ва гирифтанд **рема**, ба яҳудиён ҳасад меандозад.<sup>457</sup>

#### ② **Тӯ пуррагии халқхост**

Хамаи халқҳо хоҳанд дид **Худованд** (Худованд) бо чашмони табиашон ва кай ки пойи У бар кӯҳи **Зайтун** дар рузи **Худованд**, ва онҳо хоҳанд донист, ки ӯст **Худованд Худои Қодири Мутлақ**.<sup>458</sup>

[Ба Рум 11:26](#) Ва ҳамин тавр тамоми Исроил начот хоҳад ёфт: чунон ки навишта шудааст:

*Аз Сион Начотдиханда берун хоҳад омадва осоратро аз Яъқуб дур хоҳад кард;*

[Ба Рум 9:33](#) Чунон ки навишта шудааст,

*Инак, ман дар Сион хобидоам*<sup>G4622</sup> санги пешпо ва санг ([Масех, 1Қр 10:4](#))<sup>G4073</sup> аз

хафағӣ:

*ва ҳар кӣ ба ӯ имон оварад, ҳиҷил нахоҳад шуд.*

<sup>457</sup> Муроҷиат кунед [Ваҳй 2:9](#) барои тафсилоти бештар.

<sup>458</sup> Ба "[3] 70 ҳафтаи Дониёл" муроҷиат кунед.

③ **Исои Масех (Асангу санги пешпохӯрда<sup>G4073</sup> аз хафагӣ)<sup>459</sup>**

**Масех** боре барои гуноҳҳои золимон уқубат кашид ва ба ҳасби ҷисм кушта шуд, вале бо Рӯҳ зинда шуд, то моро ба **Худоё**. Онҳое ки аъмоли шариатро мисли Исроил меҷӯянд, ки аз имон нест, дар он санги пешпо ба васваса хоҳанд афтод;

*[Ба Рум 9:33](#) «Инак, дар Сион санги пешпо ва санги васваса мегузорам, ва ҳар кӣ **бовар дорад** аз Ӯ хиҷил нахоҳад шуд.»*

**Исо дар болои калисо сохта шудааст Масех**

Исо ба Петрус гуфт (Петрос, санг)<sup>G4074</sup> ки Ӯ калисои Худро бар ин Петра бино хоҳад кард (**Рок**),<sup>G4073</sup> ки дар болои **Масех** ([1Кр 10:4](#)) то дарҳои ҷаҳаннам бар он ғолиб наоянд ([Матто 16:18](#)). Ин **Масех** дар тарафи рости он ништааст **Худоё** ([Кол 3:1](#)).

-**Исо** пойҳои Петросро шуста, Петросро пурра тоза кард ([Jhn13:10](#)), ва гуфт, ки Петрос низ бояд пойҳои якдигарро бишӯянд, агар Исо пеш аз маслӯб шуданаш Худованд ва устоди Петрос бошад. Дар дигар суҳанони, шогирдони Исо бояд бо логотип шуста шавад **Худоё** чунон ки Исо дар пеши назари Ӯ пок буд маслӯб шудан (ё пеш аз он ки Худаш гардад **рема**).<sup>460</sup>

→ Худо ба Павлуси ҳавворӣ файз дод, ки бинокори хирадманди хонаи рӯҳонӣ шавад, гузоштани асос **Исои Масех** то ки дигарон ба асос гиранд. Павлуси расул шинонд **логотипҳо** аз Худо дар ту ва донише масеҳӣ онро об дод ([Логотипҳои Худо + Об = Як](#)), аммо Худое, ки нонеро, ки барои хӯроки шумо хизмат мекунад, нишонаеро, ки дар шумо ба воситаи Писари Одам кошта шудааст, афзун мекунад ва меваҳои адолати шуморо мерӯёнад (ё **рема**).<sup>461</sup> Шумо киштзори Худо ва аз они Худоед сохтмони хонаи рӯҳонӣ ([1Кр 3:9](#)).<sup>462</sup>

→ **Исои Масех** асоси ягонаи хонаи маънавий мебошад.

④ **Яҳудиёни рӯҳонӣ**

**Исои Масех** вазири хатна будки дилҳои халқхоро аз чихати маънавий хатна кардааст **одамонки** онҳоро писарони рӯҳонии Исроил (ё яҳудиёни рӯҳонӣ) созанд, то ки **ҳақиқати Худо** метавонад тасдиқ кунад ваъдае, ки ба падарон дода шудааст ([Ба Рум 15:8](#)).

⑤ **А Исроил наҷот хоҳад ёфт**<sup>463</sup>

Решаи калимаи нон<sup>G740</sup> аст  $\alpha\text{r}\omega$ <sup>G142</sup>, ки маънои аз замин баланд шуданро дорад. Хамин тавр, нони **Худоё**, ки аз осмон нозил мешавад, инчунин аз замин ба воситаи ҳаёт бармехезад **омад ба ҷаҳон** ([Jhn6:33](#)). **Исо** аст **Писари Одам** ва мо бояд гӯшти Ӯро, ки гӯшт аст, ва Хуни Ӯро, ки нӯшок аст, бихӯрем; Аммо азбаски Малакути Худо на дар логос, балки дар қувват аст, ҷисм ва хун наметавонанд вориси Малакути Худо бошанд; ҳамин тавр, **Исои Масех** (туҳм<sup>G4690</sup> аз **Довуд**) аз **мурдагон эҳё шуд**. Ба итоати як кас, **Исои Масех**, бисёриҳо одил шудаанд ([Ба Рум 5:15;5:19](#)).

<sup>459</sup>Видеои 41. «Дар Худованд инкишоф диҳед, то ки дар назари Худо мақбул шавед».

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/41-grow-in-the-lord-to-be-acceptable-to-god/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/41-grow-in-the-lord-to-be-acceptable-to-god/).

<sup>460</sup>Видеои 17. «3. Аввалин меваҳо (Хонаи Худованд Худо, "видеои 11" (либос) пеш аз иди Фисх" ва Видеои 10. «Ду рӯз пеш аз иди Фисх».

[www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/10-days-before-the-feast-of-the-pasover/](http://www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/10-days-before-the-feast-of-the-pasover/).

<sup>461</sup>Видеои 30. «Муошират». [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/30-the-communion/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/30-the-communion/).

<sup>462</sup>Видеои 16. «Гарияҳо, ҳама халқҳо халқи ягонаи Худо бар зидди халқҳои ғайрияҳудӣ) 5/10.

[www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/](http://www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/).

<sup>463</sup>Видеои 30. «Мусоидат». [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/30-the-communion/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/30-the-communion/).



Чун медонед, ки Малакути Худо аз гӯшт ва нӯшокӣ нест, дари пас аз он кушода мешавад **Масех** аз мурдагон эҳё мешавад ва Исо баъд аз ҷалол доданаш Рӯхулқудсро ба шогирдонаш дод. **Исои эҳёшуда** мегардад **Худованд** ба шогирдоне, ки қабул кардаанд **Рӯхулқудс** ва **бовар кард** ки **Исои Масех** Писари Худост, ва ӯ онҳо мешавад **Худованд** онҳо **Худоё** ([Jhn20:28](#)).

**Худоё**, ки моро дар **Масех** пеш аз бунёди ҷаҳон ([Эфсӯсиён 1:4](#)), аввал ба боварӣ **Масех** ([Эфсӯсиён 1:12](#)) коштани фарзандони ваъда дар Малакути Осмон. Ин сирри **аз они Худо хоҳад** ([Эфсӯсиён 1:9](#)) тавассути хидматрасонии тухмӣ анҷом дода мешавад (сперма ё рема) <sup>G4690</sup> ба Писари Одам, ки ба нон хизмат мекунад (**логотипҳо**) барои гушт (Ҷисми Писари Одам, [Jhn6:55](#)) ба фарзандони ваъда, афзун мегардад **логотипи Худо** кошта шуддар онҳо самараи адолати худро афзун гардонад ([Матто 13:38](#)). **Исо** нони ҳаёт аст, ки аз осмон нозил шудааст, ва **ҳаёт аз он** **нонаст Масех** ([Юханно 6:48](#), [Кол 3:4](#)).

Падари осмониаш ба Шимъӯни Петрус чунин ваҳй кардааст **Исо**, Писари Одам, аст **Масех**, Писари **Худои Ҳай**, ба ин васила ӯ калидҳои Малакути Осмонро гирифтааст. Вақте ки мо ҳама иштирок мекунем **аз они Худованд** **ҷадвал**, Хамаи мо шарикӣ як нон хастем **Як тан дар Масех**, Пас, ҳар кӣ гӯштро бихӯрад ва Хуни Писари Одамро менӯшад, дорад **ҳаёти ҷовидонӣ** зеро **Исои Масех** Писари аст **Худоё**.

→ **аз они Худо** ба воситаи Писараш барои мо хоҳад кардон аст, ки ҳар касе, ки Писари Худро мебинад ва **бовар дорад** дар ӯ хоҳад дошт **ҳаёти ҷовидонӣ**. Аз ин рӯ, бо даҳони худ иқрор шавед (аз ҷониби **Рӯхулқудс**) ки "**Исои Масех** омадааст **дар ҷисм**," ва бидонед, ки шумо аз он ҳастед **Худоё**.

([Ваҳй 11:5–6](#)) Ваколоти ду шохид

**Ваҳй 11:5** Ва агар касе онҳоро озор диҳад, аз даҳони онҳо оташ берун шуда, душманонашонро меҳӯрад. Ва агар касе ба онҳо озор диҳад, бояд ҳамин тавр кушта шавад.

**Ваҳй 11:6** Инҳо қудрат доранд (ваколат) <sup>G1849</sup> ба бастани осмон, ки дар айёми нубуввати онҳо борон наборад; ва доранд қудрат (мақом) <sup>G1849</sup> болои обонҳоро ба хун табдил додан, ва ба замин задан (замин) <sup>G1093</sup> бо ҳама балоҳо, ҳар қадар ки хоҳанд.

- ☞ **Ваҳй 11:5** Ва агар касе онҳоро озор диҳад, **оташ** аз даҳонашон мебарояд ва душманони онҳоро меҳӯрад. Ва агар касе онҳоро озор диҳад, бояд ҳамин тавр кушта шавад.
- ☞ **Ваҳй 11:6** Онҳо қудрати бастани осмонро доранд, то ки дар айёми нубуввати онҳо борон наборад; ва онҳо бар обҳо қудрат доранд, ки онҳоро ба хун табдил диҳанд, ва ба замин ҳар қадар, ки меҳӯранд, бо ҳар бало бизананд.

-**Пеш аз рӯзи бузург ва даҳшатноки Худованд**

**Мал 4:5** Инак, ман Илёси набиرو ба ту мефиристам пеш аз омадани рузи бузург ва мудхиши **Худованд** (**Худованд**): <sup>H3068</sup>

- **2 писар** (2 шохид) ба замин фиристода мешаванд пеш аз омадани бузургон ва **даҳшатовар рӯзи Худованд**, ки пештар хоҳад буд **мусибати бузург**.

(Пешгӯӣ, рӯёҳо, хобҳо)

**Аъмол 2:16** Аммо он чизест, ки Юил-пайғамбар гуфта буд;

**Аъмол 2:17** Ва он дар охираи воқеъ хоҳад шуд <sup>G2078</sup> **рӯз**, мегуяд **Худоё**, Ман аз худ мерезам **Рӯх** бар тамоми ҷисм:

ва писарон ва духтарони ту нубувват хоҳанд кард, ва ҷавонони ту рӯёҳо хоҳанд дид, ва пирони шумо хобҳо хоҳанд дид:

**Аъмол 2:18** Ва бар бандагони худ ва канизонам дар он айёми худ рехт **Рӯх**; ва нубувват хоҳанд кард:

[Аъмол 2:19](#)Ва дар осмон мӯъҷизот нишон хоҳам дод, ва аломот дар замин (замин)<sup>G1093</sup> дар зер:  
хун ва оташ ва бухори дуд;

→ **Рӯзи Худованд дар рузҳои охир меояд**, ва Худо Рӯҳи Худро бар ҳар башар хоҳад рехт, то ки онҳо нубувват кунед, рӯёҳоро бубинед ва хоб кунед, ва дар осмон мӯъҷизот ва дар замини зери замин аломот нишон диҳед.

#### (Аломатҳои офтоб ва моҳ)

[Амал 2:20](#)Офтоб ба торикӣ ва моҳ ба хун мубаддал хоҳад шуд,  
пеш аз он бузург ва намоён **рӯзи Худованд** омада:

[Чо 2:31](#) **Офтоб** ба торикӣ мубаддал хоҳад шуд, ва **моҳ** ба хун,  
пеши бузургон ва даҳшатовар **рӯзи Худованд** биёед.)

[Луқо 21:25](#)Ва хоҳад буд **аломатҳо**<sup>G4592</sup> дар офтоб, дар моҳ ва дар ситорагон;  
ва бар замин (замин)<sup>G1093</sup> андӯҳи халқҳо (халқҳои ғайрияҳудӣ),<sup>G1484</sup> бо изтироб;  
**бабахр ва мавҷҳо ғуррон мекунанд**;

[Аъмол 2:21](#)Ва чунин воқеъ хоҳад шуд, ки ҳар кӣ номи ӯро бихонад **Худованд** наҷот хоҳад ёфт.

#### • "**Хушо касе ки ба исми Худованд меояд**"

Исо яҳудиёно (шарибон ва фарисиён) риёкорон, морҳо ва насли морҳо меномад, зеро онҳо писарони онҳое ҳастанд, ки анбиёро куштаанд, вале онҳо қабрҳои анбиёро месозанд ва қабри одилонро ораста мекунанд. Исо ба онҳо мегӯяд, ки яҳудиён Исоро нахоҳанд дид, то даме ки бигӯянд: «Муборак аст Он ки ба исми Худованд меояд», яъне то он даме ки онҳо дар файз дар шинохти Худованд ва Наҷотдиҳандаи мо Исо Исоро нахоҳанд дид. Масех ва Худовандро ҳамчун Наҷотдиҳандаи худ қабул кунед. Аммо дар ин миён халқҳои ғайрияҳудиён наҷот хоҳанд ёфт.<sup>464</sup>

#### (Рӯзи Худованд чун дузд дар шаб меояд)

[1-ум 5:1](#)Аммо аз замон<sup>G5550</sup> ва фаслҳо,<sup>G2540</sup> Эй бародарон, ҳоҷат нест, ки ба шумо нависам.

[1-ум 5:2](#)Зеро худатон инро комилан медонед **рӯзи Худованд** чунон ки дар шаб дузд меояд.

[2Пт 3:10](#)Аммо рузи **Худованд** чун дузд дар шаб меояд,<sup>G3571</sup>

ки дар он осмон бо ғавғои азиме гузарад, ва унсурҳо аз оташ об хоҳанд шуд  
гармӣ, замин (замин)<sup>G1093</sup> инчунин асарҳо<sup>G2041</sup> ки дар он ҷо ҳастанд, сӯзонда хоҳанд шуд.

- **Твай рӯзи Худованд** ҳамчун дузд омадан дар шаб маънои онро дорад, ки рӯзи ӯ фаро мерасад, вақте ки ҷаҳоне, ки шайтон ҳукмронӣ мекунад, пеш аз он аз торикӣ пур мешавад (шабҳои рӯҳонӣ) **аз они Масех** 2-юм меояд.
- Кай **рӯзи Худованд** биёяд, осмон бо садои азим гузаронд, ва унсурҳо аз гармии гарм об хоҳанд шуд, ва корҳои рӯи замин фурузон хоҳанд шуд. Чун дид, ки ҳамаи ин чизҳо нест карда мешаванд, шумо бояд дар ҳама гуфтугӯи муқаддас ва парҳезгорӣ бошед ([2Пт 3:11](#)) дар дониши мо пурсамар бошад **Худованд Исои Масех**.<sup>465</sup>

([Ваҳй 11:7](#)) Ҳайвони ваҳшӣ аз чоҳи бетағ мебарояд (2 шохидро мекушад)

[Ваҳй 11:7](#)Ва ҳангоме ки онҳо шаҳодати худро ба анҷом расонанд,<sup>G3141</sup>

**ҳайвони ваҳшӣ**, ки аз чоҳи бетағ берун мебарояд бар онҳо ҷанг хоҳад кард,  
ва онҳоро мағлуб карда, хоҳанд кушт.

☞ [Ваҳй 11:7](#)Ва ҳангоме ки онҳо шаҳодати худро анҷом медиҳанд,  
**ҳайвони ваҳшӣ** ки аз чоҳи бетағ мебарояд бар онҳо ҷанг хоҳад кард,  
галаба кардан ва онҳоро бикӯшад.

<sup>464</sup> Асиршуда аз "[Гарияҳо, тамоми халқҳо]" ё

Видео 16. Халқҳо, тамоми халқҳо (Худованд, Исои Худованд ва Исои Масехи Худованд) 7/10."

[www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/](http://www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/).

<sup>465</sup> Видеои 30. «Мусоидат». [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/30-the-communion/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/30-the-communion/).

→Ҳайвони ваҳшӣ, ки аз чоҳи бетақ берун мебарояд, подшоҳи фариштаи чоҳи бетақ аст, Аполлон ([Ваҳй 9:11](#)).

([Ваҳй 11:8](#))<sup>^</sup>арду часади ду шохид

[Ваҳй 11:8](#) Ва часадҳои онҳо дар хок хоҳанд буд <sup>G1909</sup>кӯчаи шаҳри бузург, ки аз чихати маънавий Садом ном дорад <sup>G4670</sup>ва Миср, <sup>G125</sup>дар он ҷо низ Худованди мо (kyrios) <sup>G2962</sup>маслуб карда шуд.

☞ [Ваҳй 11:8](#) Ва часадҳо (аз 2 шохид) дар кӯча хоҳанд буд **бузургшаҳр**, ки аз чихати маънавий номида мешавад **Садом** ва **Миср**, ки мо **Худовандо** (*кириос*) маслуб карда шуд.

- **Дар кучо мо Худовандо** (*кириос*) <sup>G2962</sup>маслуб карда шуд  
[Юҳанно 19:20](#) Ин унвон (Исои Нозири Подшоҳи Яҳудиён) баъдан бисёре аз яҳудиёро хондааст: *барои он ҷое ки Исо маслуб карда шуд ба шаҳр наздик буд: ва он ба ибронӣ, юнонӣ ва лотинӣ навишта шудааст.*

→ Исо дар наздикии шаҳр маслуб карда шуд (Ерусалим, [Юҳанно 19:20](#)) ва берун аз дарвозаи шаҳр азоб кашиданд ([Ибр 13:12](#)).

- **Садом** ва **Миср**

[Ҳасмӣ 13:13](#) Аммо мардони Садум <sup>H5467</sup>бадкор буданд (бад) <sup>H7451</sup>ва гуноҳкорон дар пеши Худованд (**Худовандо**) <sup>H3068</sup>бениҳоят.

[Ҳасмӣ 18:32](#) Ва гуфт: «Эй Парвардигори ман, **Хонай**) <sup>H136</sup>хашмгин шавед, ва ман боз як бор сухан хоҳам гуфт:

*Шояд даҳ (даҳ одил) дар он ҷо пайдо шавад (Садум, [Ҳасмӣ 18:20](#)).*

*Ва гуфт: «Ба хотири даҳ кас онро вайрон намекунам».*

Вбадбахт, ки Худованд (Худованд) Садумро несту нобуд кунад ва барои даҳ одил дар шаҳри **Садом**?

→ Худованд (Худованд) ҷавоб дод, ки шаҳри Садум ба хотири он нест карда намешавад **даҳ** (Одиляқҳо), ва гуфтугӯи байни Иброҳим ва Худованд ба охир расид.

Чаро сӯхбат ба охир расид **даҳ**?

→ Вақте ки банӣ-Исроил ба замин, ки Худованд (Худованд) ба онҳо додааст, дарав кунанд, онҳо бояд «омер»-и меваҳои аввалро биёранд (даҳяк ё 1/10 «эфа», [Рт 2:17](#)) аз онҳо дарав ба коҳин. Ава коҳин омерро ба ҳузури Худованд (Яҳудо) чунбонд, то ки бошад кабул карда шуд.

**Манна** ([Хуруҷ 16:4](#)) он ноне аст, ки Худованд барои банӣ-Исроил аз осмон фиристод, то исбот кунад, ки оё онҳо мувофиқи шариати Ҷ рафтор хоҳанд кард ё не ([Хуруҷ 16:4](#)). Ин шариати Худованд бар замин логос аст, ки бо омер чен карда мешавад, ки он ба андозаи даҳяки (1/10) эфа ба андозаи хушк аст, ва қурбонии гуноҳ аст.<sup>466</sup>

**Чизҳое, ки дар замин чен карда шудаанд, чен карда мешаванд даҳ** (динор, динар <sup>G1220</sup>) ва муқаддасанд **Худованд** (**Худовандо**, [Ибодат 27:30](#)).<sup>467</sup> Аммо, мувофиқи тадбири дар [Ваҳй 6:6](#), гуноҳҳое, ки дар замин чен карда шудаанд, аз андозаи замин даҳ (10) кам афтоданд, ки маънои шаҳр аст **дар доираи конун** (беадолатона), ки қурбонии гуноҳро барои Худованд (Худованд) мақбул кардан кофӣ нест.

-**Замини Миср** ба хонаи ғулумӣ ишора мекунад ([Хуруҷ 20:2](#)), ки хонаи падар Абром дорад

<sup>466</sup>Аз [Ваҳй 6:6](#).

<sup>467</sup>Аз [Ваҳй 4:8](#).

**Ҳочар**ҳамчун модари онҳо, ки «таҳти қонун» аст ([Фал 3:18](#)), пас аз ҷисм таваллуд шудааст. Хона дар асорат аст

зеро ҳаёти онҳо аз замини хушк ба вучуд омадааст, на аз осмон ([Jhn6:58](#)). Нозории Сарай мефаҳмонад, ки чаро вай аз замини хушк аст, ва ҳамин тавр онҳо симои хокӣ ([1 Қўр 15:48](#)).<sup>468</sup>

→Ба ҳамин монанд, кўчаи шаҳри бузург, ки дар он ҷасади ду шоҳид дар он хоҳанд буд, низ ҳамон шаҳрест, ки

рад карда шуд **логотипи Худо** ва моро маслуб карданд **Худовандо** (*кириос*).<sup>G2962</sup> Шаҳри бузург чен карда мешавад ([Ваҳй 6:6](#)),

вале он аз андозаи даҳ (10) замин кам хоҳад шуд ва ҳамчун шаҳри ноинсоф доварӣ хоҳад шуд. гуноҳи кабира.

- Дар натиҷа, шаҳри бузурги золим нобуд хоҳад шуд, аммо замини Садўму Амўра дар рўзи қиёмат аз он шаҳри бузург таҳаммулпазиртар бошад ([Матто 10:15](#)).

- **Аммо чаро ин шаҳри бузург «рўҳан» Садўм ва Миср номида шуд?**

→ **Шаҳри бузург** аст **Бобил** дар кучо **фоҳишаи бузург** бар подшоҳони 7 кўҳ ва 7 замин ҳукмронӣ мекунад.<sup>469</sup>

**Шаҳри бузург** аз **Садом** шаҳрест, ки аз ҷониби фоҳишаи бузург дар замини хушки Миср ҳукмронӣ мекунад ва

ҷонҳои онҳо дар хонаи ғулумӣ ҳастанд (на зери файз), ки бо фосидашон дар дўзах мемонанд органҳо дар рузи доварӣ.<sup>470</sup>

- **Тў Фисх** (**Гўсфанд**)<sup>H7716</sup>

[Хуруҷ 12:1](#) Ва **Худованд** (**Худовандо**)<sup>H3068</sup> бо **Мусо** ва **Ҳорун** дар замин **сухан гуфтанд**<sup>H776</sup> аз **Миср**, **гуфт**,

[Хуруҷ 12:2](#) **Ин моҳ барои шумо ибтидои моҳқост:**

*он барои шумо моҳи аввали сол хоҳад буд.*

[Хуруҷ 12:3](#) **Ба тамоми ҷамоати Исроил сухан ронда, бигўед:**

*Дар рўзи даҳуми ин моҳ ҳар касро назди онҳо хоҳанд бурд **агўсфанд** (šê)<sup>H7716</sup>*

*мувофиқи хонаи падаронашон, **агўсфанд** (šê)<sup>H7716</sup> барои хона:*

[Хуруҷ 12:4](#) **Ва агар хочагӣ барои он хеле кам бошад **барра** (ш)<sup>H7716</sup>, бигзор вай ва ҳамсояш дар паҳлӯи ӯ бошанд**

*хона онро мувофиқи шумораи ҷонҳо бигир;*

*ҳар кас мувофиқи хўрдани худ барои барра ҳисоб хоҳад кард.*

[Хуруҷ 12:5](#) **шумо **гўсфанд** (šê)<sup>H7716</sup> беайб бошад, марди соли аввал:**

*шумо онро аз **гўсфанд** (барра) хоҳед гирифт<sup>H3532</sup>, ё аз бузҳо.<sup>H5795</sup>*

→Дар замини Миср, **Худованд** моҳи аввали сол эълон карданд.

Барои иди Фисх, **Худованд** ба тамоми ҷамоати Исроил ба воситаи **Мусо** гуфта буд, ки бигиранд

ба онҳо ҳар як мард (шавҳар)<sup>H376</sup> **барра**,<sup>H7716</sup> мувофиқи хонаи падаронашон,

**барра** (šê)<sup>H7716</sup> барои хона. Ин **гўсфанд** (ш)<sup>H7716</sup> чи аст **Худое**<sup>H430</sup> қурбонии сўхтанӣ пешкаш

кардааст

ба ҷои писари Иброҳим Исҳоқ ([Ҳастӣ 22:13](#)).

- Бани-Исроил бояд ҳафт идро эълон кунанд **Худованд** даъватҳои мўқаддас бошандки дар онҳо **идҳо** (фаслҳо, [Ибодат 23:1–2](#)).

Дар Ҳастӣ, одам (Стронг [H376](#)) исбарои ишора ба "шавҳар" ё рўҳи ҷисм истифода мешавад).

- Шавҳар (iš)<sup>H376</sup> мард аст<sup>H120</sup> ки **Худованд** **Худо** ба онҳо куртаҳои пўст (ё адм) дар бар карда ва

фиристодааст

дуртар аз боғи Адан. Пас аз он аз замини лаънатӣ берун карда шуд ва зиндагии

<sup>468</sup>[Расми 11-а], ё Видеои 9. «1. Фисх». [www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/9-pasover-from-ot-to-nt/](http://www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/9-pasover-from-ot-to-nt/).

<sup>469</sup>Аз [Ваҳй 17:18](#), & [Ваҳй 18:10](#).

<sup>470</sup>Видеои 35. «Шогирдон бо қудрат ва қудрат».

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/35-apostles-disciples-with-power-authority/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/35-apostles-disciples-with-power-authority/).

шавҳар ба занаш ҳамроҳ шуд ([Хаст 2:7;3:17-23](#)) ба замини Исроил оварда шавад ([Хиз 37:12](#)).<sup>471</sup>

-Бинобар ин қурбонии хуни баррашон беайб бар сутунҳои дари онҳо мешавад,  
→ на танҳо [аломате](#) ([Хастӣ 1:14](#))<sup>H226</sup> ки [Худованд](#) хонадони банӣ-Исроилро таслим хоҳад кард  
[Миср](#) ([Хуруҷ 12:5](#)), Аммо ҳамчунин [аломате](#) ки [Худованд](#) қонҳоро начот медиҳад  
([Худованд](#) [расониданд](#)  
[манҷоназ марг](#), [Psa116:8](#)) аз хонадони Исроил Ва ба ваъдаи Худо амал кунед  
[Иброҳим, Исҳоқ ва Яъқуб](#) бо роҳи начот додани халқи интиҳобкардаи У аз ҳукмронии  
ичорадеҳ  
[нурба нури бузургтар](#) ([Хастӣ 1:16](#)).<sup>472</sup>

[Хуруҷ 12:26](#) Ва ҳангоме ки фарзандони шумо (писарони шумо)<sup>H1121</sup> ба шумо гӯяд,  
Шумо бо ин хидмат чӣ маъно доред?

[Хуруҷ 12:27](#) Ки бигӯед: "Ин қурбонии он аст" [ХУДОВАНД](#) ([Худованд](#))<sup>H3068</sup> [фисҳ](#),<sup>H6453</sup>  
ки аз болои хонаҳои кӯдакон (писарон) гузаштааст<sup>H1121</sup> Исроил дар Миср, вақте ки вай ба  
[Мисриён](#), ва хонаҳои монро супурданд. Ва мардум сар ҳам карда, саҷда мекарданд.

- [Худоё](#) ба Иброҳим ваъда дод, ки ризқ медиҳад [барра](#) ([Қувват H7716](#)) ва Худо ба Иброҳим  
як қўчқор (айл) дод. [H352](#) ([Гўсфанди нар](#)) ба ҷои Исҳоқ барои қурбонии сўхтанӣ.

→ [Худованд](#) ([Худованд](#)) хонадони банӣ-Исроилро дар Миср ва қонҳои банӣ-Исроил таслим  
карда шуд

[Исроил](#) аз марг. Ба воситаи қурбонии иди Фисҳи [Худованд](#),  
Наҷотдиҳанда [Масеҳ](#) мо [ХУДОВАНД](#)

([Луқо 2:11](#)) супурда шуд [қонҳо](#) аз хонадони банӣ-Исроил, ва [Масеҳ](#) шуд [барра](#)<sup>G721</sup>  
барои иди [фисҳи](#) [Худованд](#) ([1Қр 5:7](#)) тавсиф дар [Мисоло 12:4-11](#), ки ба воситаи [абай](#) [Рӯҳ](#),  
хуни Худо бо нуқта пешкаш кард [Худоё](#), ба шумо имкон медиҳад, ки вичдони худро аз  
аъмоли мурда пок кунед  
ба зиндагон хизмат кунад [Худоё](#) ([Ибр 9:14-15](#)), сарфаи ҳарду [қонҳо](#) ва [Рӯҳ](#) аз банӣ-Исроил.

→ Хуни [Масеҳ](#) обро ба май табдил дод, аммо [Исо](#) гуфт, ки баъд аз иди Фисҳ намеҳӯрад  
Уқубатҳои ӯ то он даме ки дар Малакути ӯ иҷро шавад [Худоё](#) ([Луқ 22:16](#)), маънои онро  
дорад, ки ӯ дигар намеҳӯрад

[иди Фисҳ](#) аз нон ([ёлоготипи](#) [Худо](#)) бо мо (аҳди қадим), зеро пас аз ӯ  
азоб мекашад, об ([логотипҳо](#)) ба шароб тайёр карда мешавад ([рема](#)) ки дар салтанати  
[Худоё](#) (аҳди нав), ки иҷро хоҳад шуд [дар қудрат](#).

Нонки [Исо](#) чисми ӯ шикастааст, ва коса аҳди нав дар ӯст [хун](#), аммо  
зеро дасти хоин (Яҳудо) бо он буд [Исо](#) дар [аз они](#) [Худованд](#) [ҷадвал](#), мо бояд дарк кунем [ба](#)  
[Худованд](#) [бадан](#) ҳангоми хӯрок хӯрдани [иди Фисҳи](#) [Худованд](#) дар сари дастархони У.<sup>473</sup>

- † Барои [аз они](#) [Худованд](#) [Фисҳ](#), [Масеҳ](#) қўчқоре шуд, ки ба ҷои Исҳоқ ҳамчун қурбонии сўхтанӣ оварда  
мешуд.  
[Худоё](#) мегардад [Падар](#) ва [Худоё](#) аз гунаҳкорон, ки бо имон ба ин бовар мекунанд [Исо](#), [Писари](#) [Одам](#),  
аст [Масеҳ](#), [Писари](#) [Худо](#), ва он ки ба сӯи ӯ боло рафтааст [Падар](#), ӯ [Худоё](#).

<sup>471</sup>Видео 7. "Насли Одам то Иброҳим + Зан." [www.therhemaofthelord.com/course2/7-the-generations-of-adam-to-abraham-woman-let-us-make-man-in-our-image-after-our-likeness/](http://www.therhemaofthelord.com/course2/7-the-generations-of-adam-to-abraham-woman-let-us-make-man-in-our-image-after-our-likeness/).

<sup>472</sup>Видео 9. «1. Фисҳ». [www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/9-pasover-from-ot-to-nt/](http://www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/9-pasover-from-ot-to-nt/).


<sup>473</sup>Видео 26. «Фисҳи [Худованд](#) (Аҳди Ҷадид)».

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/26-the-lords-pasover-the-new-tetament/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/26-the-lords-pasover-the-new-tetament/).



**Passover** (Exodus 12)  
 When your children(sons)<sup>H1121</sup> say to you, "What do you mean by this service?" (Exo.12:26)  
 That ye shall say, It is the sacrifice of the LORD'S passover, who passed over the houses of the children(sons)<sup>H1121</sup> of Israel in Egypt, when he smote the Egyptians, and delivered our houses (Exo.12:27)

For Passover, the LORD spoke to all the congregation of Israel through Moses, that they shall take to them every man (husband)<sup>375</sup> a lamb<sup>376</sup> according to the house of their fathers, a lamb<sup>377</sup> for an house (Exo. 12:3).  
 - In Genesis, man<sup>376</sup>, (Strong's H376, יָד, אִישׁ) was used to make reference to a "husband" of a woman, or the Soul of the flesh).  
 - Therefore, the sacrifice of the blood of their lamb without blemish on their door posts becomes not only a sign (Gen. 1:14)<sup>H228</sup> that the LORD will deliver the house of the sons of Israel in Egypt (Exo. 12:5), but also a sign that the LORD will deliver the souls (The LORD hast delivered my soul from death, Psa. 116:3) of the house of Israel and carry out God's promise made with Abraham, Isaac, and Jacob (by delivering His chosen people from being ruled by the lesser light to the greater light).



**Abram**  
 When Sarai (Abram's wife) was barren thus bare him no children(sons)<sup>H1121</sup> (Gen. 11:30, Gen. 15:1).  
 Sarai asked Abram to go to her Egyptian maid, Hagar, to obtain childrent(hild)<sup>H1123</sup> by her.  
 And **she** gave him Hagar, her Egyptian maid, as a concubine (Gen. 16:2).  
 → This is the same story of how **the LORD God** commanded him not to (Gen. 3:17) and hast eaten of the tree, **the LORD God** is the house of bondage (Exo. 20:2), where the house of the father Abram has Hagar as their mother, who is "under the law", (Gal. 3:18), born after the flesh.  
 → The house is in bondage because their life was brought forth from dry earth without water, and not from heaven (Jhn. 6:53). Sarai's barrenness explains why she's of dry earth, and thus they have borne the image of the earthy (Lo. 15:48).  
 Lo. 15:17 The first man is of the earth, earthy: the second man is the Lord from heaven:  
 Lo. 15:48 And as we have borne the image of the earthy, we shall also bear the image of the heavenly.

**Abraham**  
 The children<sup>3004</sup> from the seed of Isaac who has Abraham as a father, and Sarah (free woman) as a mother, are Israel born after the Spirit and by promise.  
 → Rom. 9:6 Not as though the word of God hath taken none effect. For they are not all Israel, which are of Israel.  
 → Rom. 9:7 Neither, because they are the seed of Abraham, are they all children.  
 → Rom. 9:8 That is, They which are the children of the flesh, these are not the children of God.  
 → but the children<sup>3500</sup> of the promise are counted for the seed.

The mother of Jesus was there, and both Jesus was called, and his disciples, to the marriage (Jhn. 2:1-2). And when they wanted wine, the mother of Jesus saith unto him, "They have no wine" (Jhn. 2:3).  
 Jesus saith unto her Woman<sup>3113</sup> what have I to do with thee? mine hour is not yet come (Jhn. 2:4). His mother saith unto the servants, Whatsoever he saith unto you, do it (Jhn. 2:5).  
 And there were set there six waterpots of stone, after the manner of the purifying of the Jews, containing two or three firkins apiece (Jhn. 2:6).  
 Jesus saith unto them, Fill the waterpots with water. And they filled them up to the brim (Jhn. 2:7). And he saith unto them, Draw out now, and bear unto the governor of the feast<sup>3255</sup>. And they bare it (Jhn. 2:8).  
 When the ruler<sup>375</sup> of the feast<sup>375</sup> had tasted the water<sup>375</sup> that was made wine<sup>3581</sup> and knew not whence it was (but the servants which drew the water knew): the governor of the feast called the bridegroom<sup>3358</sup> (Jhn. 2:9).  
 And saith unto him, Every man at the beginning doth set forth good wine, and when men have well drunk, then that which is worse: but thou hast kept the good wine until now (Jhn. 2:10).  
 → This is the first miracle Sign<sup>3582</sup> of Jesus in Cana of Galilee, and manifested forth his glory, and his disciples believed on him. (Jhn. 2:11)

→ Jesus called his mother "Woman"<sup>3113</sup> before Passover or before Jesus' crucifixion.  
 → We learned from Genesis that Woman refers to the current man's wife, thus the woman (wife) is one flesh with her husband. Which is why Jhn. 2:1 records that "the mother of Jesus was there."  
 → Jesus called His mom as "Woman", prior to the Passover and His crucifixion, alluding that His hour of crucifixion (God's appointed time, *mo'ed*) is near.  
 → Jesus' first miracle (sign)<sup>3492</sup> of turning the water into wine, is "a sign" (Strong's G4592, σημεῖον) in Gen. 1:14, - "let them be for signs"<sup>H28</sup> - foretells that Jesus is the ruler of the lights in the firmament of the heaven, who can lead the people who are ruled by the lesser light (under the law) to the greater light (under grace) through His death and resurrection, and is therefore the second Adam.

(Ваҳй 11:9) Ҷамаи часади ду шоҳидро 3 1/2 рӯз мебинанд

**Ваҳй 11:9** Ва онҳо (нигаред) <sup>G991</sup> аз мардум ва қабилаҳо (қабилаҳо) <sup>G5443</sup> ва забонҳо ва миллатҳо <sup>G1484</sup> хоҳанд дид <sup>G991</sup> часади онҳо се ва ним рӯз, ва азоб нақашад (тарк) <sup>G863</sup> часади онҳоро гузоштан (гузоштан) <sup>G5087</sup> дар қабрҳо (мақбара). <sup>G3418</sup>

☞ **Ваҳй 11:9** Он гоҳ онҳое, ки аз қавмҳо, қабилаҳо, забонҳо ва миллатҳо буданд, часади онҳоро хоҳанд дид **3 1/2 рӯз**,

ва нагузоранд, ки часади онҳо ба қабр гузошта шавад.

- Пас аз эҳёи мурдагон, Одаму часади писарони эҳёшудагон, писарони подшоҳӣ, аз қабр берун омаданд (**Луқо 20:35-36**). Аз ин рӯ, часади ду шоҳидро ба қабр гузоштан мумкин нест, зеро онҳо писарони салтанат мебошанд.<sup>475</sup>

(Ваҳй 11:10-13) Эҳёи 2 пайғамбар<sup>476</sup>

**Ваҳй 11:10** Ва онҳое, ки дар замин зиндагӣ мекунанд (замин) <sup>G1093</sup> аз онҳо шодӣ хоҳад кард ва шодӣ хоҳад кард ва хоҳад кард

ба якдигар тӯхфа фиристед;

зеро ин ду пайғамбар сокинони заминро азоб медоданд. <sup>G1093</sup>

**Ваҳй 11:11** Пас аз сею ним рӯз Рӯҳи ҳаёт аз ҷониби Худо ба даруни онҳо дохил шуд, ва онҳо бар по хестанд; ва онҳоеро, ки онҳоро медиданд, ба ҳарос афтоданд.

**Ваҳй 11:12** Ва овози баланде аз осмон шуниданд, ки ба онҳо гуфт: «Биёед». <sup>G305</sup> ин ҷо.

Ва онҳо ба боло баромаданд <sup>G305</sup> ба осмон дар <sup>G1722</sup> абре; ва душманони онҳо <sup>G2190</sup> ба онҳо нигоҳ кард.

**Ваҳй 11:13** Ва ҳамон (дар он) <sup>G1722G1565</sup> соат Оё заминчунбии азиме рӯй дод, ва қисми даҳяки шаҳр фурӯ рехт, ва дар зилзила одамон кушта шуданд <sup>G444</sup> ҳафт ҳазор (7 000): ва бақия ба ҳарос афтоданд, ва Худои осмонро ҳамду сано хонданд.

☞ **Ваҳй 11:10** Ва сокинони замин аз онҳо шодӣ хоҳанд кард, шодӣ хоҳанд кард ва ба якдигар тӯхфаҳо хоҳанд фиристод,

зеро ин ду **(2) пайғамбарон** сокинони заминро азоб медод.

☞ **Ваҳй 11:11** Ва баъд аз сеюним **(3 1/2) рӯз Рӯҳи ҳаёт аз Худое** вориди онҳо шуданд, ва онҳо ба по хестанд, ва онҳоеро, ки диданд, ба ҳарос афтоданд.

☞ **Ваҳй 11:12** Ва овози баланде аз осмон шуниданд, ки ба онҳо мегуфт:

**"Ба ин ҷо биёед."** Ва онҳо ба осмон баромаданд дар <sup>G1722</sup> абре, ва душманонашон онҳоро диданд.

☞ **Ваҳй 11:13** Ва дар он соат заминчунбии сахте рӯй дод, ва даҳяки **(1/10) аз шаҳр афтод.**

**7000 мард** дар он заминларза кушта шуданд,

ва боқимондаҳо тарсиданд ва онҳоро ҷалол доданд **Худое аз осмон.**

(2 шоҳид = 2 пайғамбар = 2 писар)

- Твай одамон, қабилаҳо, забонҳо ва миллатҳо 2-ро мебинанд пайғамбарчасадҳои онҳоро дар давоми сеюним (3 1/2) рӯз нигоҳ медоранд ва часади онҳоро барои гузоштан дар қабр намегузоранд.

- Ва сокинони замин аз он шод хоҳанд шуд **органҳо аз ду шоҳид**, хурсандӣ кунед ва ба якдигар тӯхфаҳо фиристед, зеро инҳоянд **ду (2) пайғамбарон** азоб кашидонҳое, ки дар рӯи замин зиндагӣ мекунанд.

→ Чаро сокинони замин аз марги 2 шоҳид шодӣ мекунанд?

- Чунки онҳо (ба сокинони замин дар бораи довари наздики худ нубувват карда буданд, агар аз Бобили бузург берун наомадааст, **Ваҳй 11:3, Ваҳй 18:4**) дар давоми 1260 рӯз, ҳангоми ғизо додан

<sup>475</sup>Видеои 39. «Эҳёи мурдагон». [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/39-possible-time-sequence-of-crucifixion-the-first-and-last-adam-the-resurrection-of-the-dead/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/39-possible-time-sequence-of-crucifixion-the-first-and-last-adam-the-resurrection-of-the-dead/).

<sup>476</sup>Видеои 46. «Эҳёи ҳаёт». [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/46-the-resurrection-of-life/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/46-the-resurrection-of-life/).



боқимондаҳо ва яҳудиён бо логотипи Худо дар биёбон 1260 рӯз ([Ваҳй 12:6](#)).

- Аммо пас аз сеюним рӯз (3 1/2) рӯз, Рӯҳи ҳаёт аз Худоё ба онҳо дохил шуданд, ва онҳо ба по хестанд, ва онҳоеро, ки онҳоро медиданд, тарси бузурге фаро гирифт.

-Ду пайғамбар аз осмон овози баландеро шуниданд, ки мегуфт: Ба ин ҷо биёед" ва ба сӯи боло баромаданд

осмон дар абр, ва душманонашон онҳоро диданд.

→ Онҳое, ки овози бузургро аз осмон мешунаванд, мегӯянд: "Ба ин ҷо боло рав", ба осмон мебароянд. Ин а

тасвири рӯҳони он, ки ҷӣ тавр мурдагон овозро аз осмон мешунаванд, эҳё мешаванд ва ба сӯи боло мебароянд

осмон, вақте ки Рӯҳи аз хаёт аз Худоё ба онҳо дохил мешавад.

- ИДар он соат заминчунбии азиме рӯй дод ва даҳяки (1/10) шаҳр фурӯ рехт. Дар зилзила 7000 нафар<sup>G444</sup> кушта шуданд, ва дигарон тарсиданд ва ҷалол доданд Худо аз осмон.

→ Чаро танҳо мардон буданд<sup>G444</sup> кушта шуд? Тавре ки қаблан дар [Ваҳй 8:13](#), мардон<sup>G444</sup> бо нон зиндагӣ намекунад

танҳо (ё танҳо логотип), балки аз ҳама рема аз Худо. Аз чихати маънавий онҳое, ки дар заминчунбӣ халок шудаанд

касоне ҳастанд, ки танҳо бо нон зиндагӣ мекарданд (ё мувофиқи шариат, на аз рӯи Рӯҳ).<sup>477</sup>

([Ваҳй 11:14](#)) Охири вой 2 (Асрори Худо ба амал меояд, вақте ки карнайи 7-ум садо медиҳад)

[Ваҳй 11:14](#) Вой дувум гузашт (гузаштааст);<sup>S565</sup> ва инак, мусибати сеюм ба зудӣ меояд.

☞ [Ваҳй 11:14](#) дуюм (2-ум) вой рафтааст. Инак, сеюм (3-юм) вой зуд меояд.

>> 2-юм ваҷҳи муқаддасони муқаддас (Вақте ки карнайи 7-ум садо медиҳад, асрори Худо иҷро мешавад) (Соати 3-юм)

[Ваҳй 10:7](#) Аммо дар айёми садо додани ҳафтум (7-ум) фаришта, ҷун ба навохтанаш (сур) шавад, сирри Худоё<sup>478</sup> ба амал хоҳад омад, ҷунон ки ба бандагони анбиё эълон карда шудааст.

→ Инҷили Худоё ки Худоё ба воситаи пайғамбаронаш дар Навиштаҳои Муқаддас пешакӣ ваъда дода буд,

дар бораи Писараш Исои Масеҳ мо Худовандо, дар рузҳои навохтани карнай ба амал меояд аз ҷониби фариштаи 7.<sup>479</sup>

меояд

-муқаддасони мусибати бузург ([Ваҳй 10:7](#)) вақте ки фариштаи 7-ум садо медиҳад, ба ваҷд

асрори

карнай ва мо Худоё ва ҶМасеҳ салтанатҳои инҳоро барқарор кунед ворлд, иҷро кардани

Худоё.

[1-ум 4:16](#) Барои Худованд худаш бо нидо, бо овози фаришта аз осмон фуруд хоҳад омад,

<sup>477</sup>Гирифта аз боби 10 "[Е]". Дар [Эфсӯсиён 5:31](#), "мард (antrōpos)"<sup>G444</sup> ба марди гӯшти каниз ишора мекунад, ки дорад логотипҳо аз Худоё ба воситаи Писари Одам, ва ҳамин тавр ӯ бояд падару модари худро тарк кунад, то ба зани озоди худ ҳамроҳ шавад (ки

аст ҳаёт дар Масеҳ) то ба бадан (устухон ва гушт) пайваст шаванд Масеҳ. Бинобар ин кори онҳое, ки давом дода бо нон зиндагӣ кардан (логотипҳо) танҳо (дар ҷисм), на аз ҷониби рема ки аз дахон берун мебарояд Худоё (дар Рӯҳ), месӯзад ва дар оташ талаф хоҳанд шуд (наҷот хоҳанд ёфт, аммо ҳамон тавр оташ).

<sup>478</sup>Видеои 43. «(Бо роҳбарии рӯҳ) Писарони Худо», ва Видео 45. «6. кафорат»), [www.theRhemaOfTheLord.com](http://www.theRhemaOfTheLord.com).

<sup>479</sup>Муроҷиат кунед [Рӯмиён 1:1-4](#).

ва бо **сури Худо**: ва мурдагон дар **Масеҳ** аввал баланд мешавад:

**1. 4:17** Он гоҳ мо, ки зиндаву боқимонда ҳастем, дастгир хоҷем шуд (**харпазо**)<sup>G726</sup> якчоя бо онҳо **дар**<sup>G1722</sup> **абрҳо**,<sup>G3507</sup> вохурдан **Худованд дар (ба)**<sup>G1519</sup> **ҳаво**: ва мо ҳамеша бо ҳамин хоҷем буд **Худованд**.

шуд  
→ **Худованд** бо овози фаришта ва бо карнай фуруд меояд **Худоё**, ва мурдагон дар **Масеҳ** (онҳое, ки дар хоб буданд **Масеҳ** дар майдони хуне, ки бо хуни Худ харидааст) эҳёе хоҳад аввал.

Онҳое, ки зиндаанд, ҳамроҳи онҳое, ки хобидаанд, ба даст хоҷанд афтод (**харпазо** дар **юнонӣ**, ё **raptus** ба забони лотинӣ, ки «ба рӯхбаландӣ» талаффуз мешавад) «дар» абрҳо ба пешвози **Худованд** дар ҳаво ва мо хоҷем кард **ҳамеша** бо будан **Худованд**.<sup>480</sup>

**(Ваҳй 11:15-16)** Фариштаи 7-ум карнай навохт (**Худованди мо** ва **Масеҳи Ҷ** салтанатҳои ин ҷаҳонро барқарор мекунанд)

**Ваҳй 11:15** Ва фариштаи ҳафтум садо дод; ва дар осмон овозҳои баланд шунда мешуданд, ки мегуфтанд: **Малакути ин ҷаҳон** Малакути **Худованди мо** шуданд (кирио),<sup>G2962</sup> ва аз **Масеҳи Ҷ**; ва то абад подшоҳӣ хоҳад кард.

**Ваҳй 11:16** Ва бисту чор пир, ки ба ҳузури **Худо** бар курсиҳои худ (тахтҳо) нишаста буданд,<sup>G2362</sup> ба рӯи худ афтода, ба **Худо** сачда карданд,

(**Худованди мо** ва **Масеҳи Ҷ** Малакути ҷаҳонро барқарор мекунанд ва **Ҷ** то абад подшоҳӣ хоҳад кард)

☞ **Ваҳй 11:15** Сипас ҳафтум (**7<sup>т</sup>**) **фаришта** садо дод (карнай): Ва дар осмон овозҳои баланде баланд шуданд, ки мегуфтанд:

"**Малакути ин ҷаҳон** гардидаанд **салтанатҳо** аз **мо** **Худовандо** ва аз **Ҷ** **Масеҳ**, ва **Ҷ** то абад подшоҳӣ хоҳад кард!"

☞ **Ваҳй 11:16** Ва бисту чор (**24**) **пирон** ки пештар нишаста буд **Худоё** бар тахтҳои рӯи ба замин афтода, сачда мекарданд **Худоё**.

-**Худои мо** то абад ҳукмронӣ мекунанд

→ **Худоё** то абад ҳукмронӣ мекунанд, вақте ки салтанатҳои ин ҷаҳон ба салтанати мо табдил меёбанд **Худовандо** (**Худованд** **Исои Масеҳ**) ва **Ҷ** (**аз они Худо**) **Масеҳ**.

→ **Худовандо**<sup>G2962</sup> **Худоё**<sup>G2316</sup> **Қодир**<sup>G3841</sup> маънои **Исоки** даъват карда мешавад **Масеҳё** **Худованд** (**Худовандо**),<sup>H3068</sup> аст **"Худованд (Начотдиханда) Исои Масеҳ, шумо** **Худоё**, кист **Барра** (арнион),<sup>G721</sup> ва **Худоё**, ки **дар** **Масеҳ**

(**2Қр 5:19**), мегузарад **Худованд** ва **Начотдиханда** **Исои Масеҳ**, ба **гӯсфанд**.<sup>481</sup>

-**Фариштаи 7-ум карнай навохт**

**Ваҳй 11:15** Сипас ҳафтум (**7<sup>т</sup>**) **фаришта** садо дод (карнай): Ва дар осмон овозҳои баланд шунда мешуданд,

гуфт: «Малакути ҷаҳон ба салтанати «мо табдил ёфт **Худовандо** (**ё** **Худоё**)» ва «**Ҷ** **Масеҳ**," ва **Ҷ** то абад подшоҳӣ хоҳад кард!"

→ **Чашни 2-юм** аз **муқаддасони муқаддас** бо садои карнайи 7-ум ба амал меояд ва мо **Худовандо** ва **Ҷ** **Масеҳ** салтанатҳои ҷаҳонро барқарор мекунанд.

<sup>480</sup>Ба "[Расми 1-в]" ё Видеои 45 муроҷиат кунед. "6. Кафорат».

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/45-the-feasts-of-the-lord-6-atonement/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/45-the-feasts-of-the-lord-6-atonement/).

<sup>481</sup>Аз **Ваҳй 4:8**.

→ **Худоё** Падари мо мегардадтавассути **Худованд Исои Масех**, бинобар ин, «маллакати мо **Худовандова**

**ЎМасех** "маънои "подшоҳии мост **Худоё** ва **ЎМасех**."»

† Ин ба Шимъун (марди одил ва парҳезгор) ваҳй шудааст <sup>G444</sup> **дар Ерусалим**) аз ҷониби **Рӯҳулқудс** ки «набояд набинад **марг**, пеш аз он ки дида буд **аз они Худованд** (кирио) **Масех** (ё **Масехи Худо**)."<sup>482</sup>

- Инчунин Довуд (пеш аз он ки Исо ба осмон баромад) гуфт: **Худованд** ба ман гуфтоғо,"  
→ маънои "**Худоё** ба ман гуфт **Масех** (Масех)."

(**Амал 2:34** *Зеро ки Довуд ба осмон сууд накардааст;*

*вале худаш гуфт: **Худованд** (кирио) <sup>G2962</sup> ба ман гуфт **Худовандо** (кирио),<sup>G2962</sup>*

*Ту ба дасти рости Ман бинишин, то душманонатро зери пой ту гардонам (**Амал 2:35**)).*

† **Дарав** (2-юм) **дарав** сурат мегирад, вақте ки карнай (7-ум) аз **Худоё** садо додан аст (**1-ум 4:16-17**).

- **Писарони киёмат МАРГРО** нахоҳанд дид, зеро онҳо ҳеч гоҳ намемиранд

- Истилоҳи «марги аввал» аз он вақт дар Китоби Муқаддас нест **Худованд Исо** руҳҳои муқаддаси худро қабул мекунад. Арӯсон ва муқаддасон, вақте ки онҳо таъмид гирифта буданд, марги аввалинро эҳсос намекунанд **Исои Масех** пеш аз омадани Ў, ва ҳамин тавр онҳо алакай дар марги Ў мурданд (**Румиён 6:3-4**) ё дар ҷисми бефано ва мирандаи Ў, ки онҳо низ дар мисоли эҳёи Ў хоҳанд буд (**ба Рӯм 6:4-5**).
- **Часадҳои мурда** аз муқаддасони муқаддасто хобонда мешавад **омадани Исои Худованд** (**Ваҳй 22:20**). Аз ин рӯ, марги муқаддасон бояд ҳамчун «дар канор мондани хаймаи ҷисми худ (ё руҳ аз хаймаи кӯҳна тарк карда шавад) фаҳмида мешавад, ё ки ҷисми ҳозираи ҷисм аст, **Аъмол 7:59**» ки **Худованд Исои Масех** ба Петрус нишон дода буд (**2Пт 1:14**).<sup>483</sup> Пас, агарчи мурда буданд, зинда хоҳанд шуд, пас ҳар кӣ зинда ва ба Ў имон оварад, **ҳеч гоҳ намиред** (**Юханно 11:26**).
- **Масех** бояд подшоҳӣ кунад, то даме ки Ў ҳамаи душманони Худо зери пой Худ андозад (**1Кр 15:25**), аммо **Масех** алакай ба воситаи марги Худ бар онҳо «зафара» карда буд (**Ибр 2:14**) ва киёмат, ҳамин тавр хоҳед кард **ҲЕЧ гоҳ намур** агар шумо ба ин бовар кунед **ҳақиқат** ва зиндагӣ **дар Масех**.
- **Душмани охири** марг аст (**1Кр 15:26**), ва касе, ки қудрати маргро дорад (**Ибр 2:14**) Иблис аст. **Писари Худо** (**Масех**) зохир гардидтэй иблисро, ки қудрати марг дошт, нест кунед, то шайтон ба кӯли оташ андохта шавад **Худоё** пеш аз ҳукми тахти сафед.<sup>484</sup>

**1 Юханно 3:8** *Ҳар кӣ гуноҳ мекунад, аз иблис аст; зеро ки иблис аз аввал гуноҳ мекунад.*

*Барои ин Писари Худо (**Масех**) зохир гардид,*

*то ки қорҳои иблисро нобуд созад):*

- **Охира**т меояд

**1 Қўр 15:24** **Он гоҳ ба охир мерасад**,<sup>G5056</sup> вақте ки ӯ таслим хоҳад шуд **салтанат ба Худо**, ҳамтто **Падар**:

*ҳангоме ки ба замин афтад (ҳалок кунад)<sup>G2673</sup>*

*ҳама қоида (оғоз)<sup>G746</sup> ва тамоми қудрат ва қудрат.*

**1Кр 15:25** *Зеро ки ӯ бояд подшоҳӣ кунад, то даме ки ҳамаи душманонро зери пой худ андозад.*

**1Кр 15:26** *Душмани охирине, ки нобуд карда мешавад<sup>G2673</sup> марг аст.*

(**Ибр 2:14** *Азбаски кўдакон шарикӣ гўшт ва хунанд,*

*худаш низ аз он иборат буд;*

<sup>482</sup>Видеои 8. «(Пеш аз иди Фисх) Исо аз писар ба Худованд.» [www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/8-the-seven-feasts-of-the-lord-for-the-sons-of-israel-jesus-from-male-child-ба оро/](http://www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/8-the-seven-feasts-of-the-lord-for-the-sons-of-israel-jesus-from-male-child-ба оро/).

<sup>483</sup>Видеои 42. «5. Карнайҳо» [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/42-the-feasts-of-the-lord-5-trumpets/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/42-the-feasts-of-the-lord-5-trumpets/).

<sup>484</sup>Ба "**Ваҳй 20:9-10**) Иблис ба кули оташу кибрит андохта шуд.»

то ки ба воситаи мамот вай, ки қудрати мамот дошт, несту нобуд кунад,  
яъне шайтон;)

→ мо **Худовандо** ва **ӯ Масеҳ** Малакути ин ҷаҳонро барқарор мекунад, вақте ки 2-юм ба ваҷд омадани муқаддас аст

муқаддасон дар садои карнайи 7 ба амал меояд.<sup>485</sup> Дар садои **охирин** (7-ум) **карнай**, ба **мурдагон зинда мешаванд** **ва** ироннашаваанда, ва мо дар як мижа задан дар 2-юм дигаргун мешавем шавқ.<sup>486</sup>

→ **Масеҳ** аз мурдагон эҳё шуд ва шуд **аввалин меваҳ** о аз онҳое, ки хуфтаанд. Ба воситаи

марги ӯ

ва эҳё, **Масеҳ** ҳукмронӣ мекард ва иблисро, ки қудрати марг дорад, нест хоҳад кард ва **салтанатҳои ин ҷаҳон** расонида мешавад **Худоё** (**Ваҳй 11:15**), **пас ба охир мерасад** (**1 Қўр 15:24**).

- **Эҳёи мурдагон**

→ Ин эҳёи мурдагон аст, ки Марто ба Исо дар бораи бародари мурдаи худ гуфта буд Лаъзор.

**Юҳанно 11:24** «Марто ба ӯ (Исо) гуфт:

**Ман медонам, ки ӯ (Лаъзори мурда) аз нав эҳё хоҳад шуд эҳё дар рӯзи охирин.**»

кард **Исо**

→ Гарчанде ки Марта ишора кард **Исо** чун **Худованд** (**Юҳанно 11:21**), вай танҳо эътироф

омадаанд

ҳамчун Писари Одам (**логотипҳо**) танҳо, ва на ҳамчун **Писари Худо** ки ҳам

**дар қудрат**, ва **дар Рӯҳулқудс**.<sup>487</sup>

→ Барои хамин ҳам **Исо** ба вай гуфт,

"**Ман эҳё ва ҳаёт ҳастам:**

(а) **касе ки ба Ман имон оварад, агарчи мурда буд, зинда хоҳад шуд:**

(б) **Ва ҳар кӣ зинда бошад ва ба Ман имон оварад, то абад нахоҳад мурд.**

**Ба ин бовар кун?** (**Юҳанно 11:25–26**)"<sup>488</sup>

➤ (а) Бародари мурдаи Марта пас аз он ки ӯ гуфт:

"**Худовандо: Ман боварӣ дорам, ки Ту Масеҳ ҳастӣ, Писари Худо, ки бояд ворид**

**шавад**

**дунё.**»

→ Ҳарчанд Лаъзор мурда буд, ӯ зинда буд ва аз қабр озод карда шуд

кай **Исо** бо овози баланд гири кард, ава гуфт: **Лаъзор, берун бие**" (**Юҳанно**

**11:43**).

*Пеш аз эҳёи мурдагон*<sup>489</sup>

хоб рафтанд

- *Марг аз Одам то Мусо ҳукмронӣ мекард, бинобар ин ҷасадаҳое, ки ба*

*дар давраи ҳукмронии маргдар қабри баста буданд*<sup>63419</sup>

*(Матто 27:52, ба Рум 5:14).*

*Пас аз эҳёи мурдагон*

- *Ҷасадаҳои писарони подшоҳӣ аз қабр берун омаданд.*<sup>63419</sup>

<sup>485</sup>Ба "**Ваҳй 11:14**) **Охири вой 2 (Асрори Худо ба амал меояд, вақте ки карнайи 7-ум садо медиҳад).**»

<sup>486</sup>Дар ҳамон ҷо.

<sup>487</sup>Муроҷиат кунед **1-ум 1:5**.

<sup>488</sup>Барои тафсилоти бештар ба «Рӯзи Масеҳ» аз боби 20 муроҷиат кунед.

<sup>489</sup>Гирифта аз "**Ваҳй 3:12**.»

- (б) Зеро ки Марто имон овард Исо чун Худованд Масех, ва Писари Худо пеш аз он ки маргро чашида бошад ҳеч гоҳ намиред.<sup>490</sup>

- Худованд (кирио) мо Худоё (теос) = як Худовандо (кирос)

март 12:18 Он гоҳ саддуқиён, ки мегӯянд, ки эҳё нест, назди Ӯ биёянд;  
ва аз Ӯ (Исо) пурсида, гуфтанд:

март 12:19 Устод, <sup>G1320</sup> Мусо ба мо навишт: «Агар бародари марде бимирад, ва зани худро тарк кунад,

ва фарзанд нагузорад, то бародараш зани худро бигирад,  
ва тухмӣ мебардоранд <sup>G4690</sup> ба бародараш.

12 март 20 Дар он ҷо ҳафт бародар буданд, ва якумаш зан гирифт, ва мурдан насле боқӣ намондааст.

март 12:21 Ва дуумаш вайро гирифта, мурд, ва ҳеч насле боқӣ нагузошт; ва сеюм низ ҳамин тавр.

март 12:22 «Ҳафт нафар вайро гирифтанд, ва насле нагузоштанд; дар ниҳоят, зан низ мурд.

март 12:23 Дар қиёмат Пас, вақте ки онҳо хоҳанд кард баланд шудан,

вай аз онҳо зани кист? зеро ки ҳафт нафар ӯро ба занӣ гирифта буданд.

12 март 24 Исо дар ҷавоби онҳо гуфт:

Пас, магар гумроҳ намешавед?

зеро ки шумо на Навиштаҳоро медонед ва на қудратро <sup>G1411</sup> аз Худо <sup>G2316</sup>?

12 март 25 Зеро, вақте ки онҳо аз мурдагон эҳё мешаванд, на зан мегиранд ва на ба шавҳар мебароянд;

балки мисли фариштагони осмонанд.

12 март 26 Ва ба мурдагон расида, эҳё мешаванд:

Оё шумо дар китоби Мусо нахондаед, ки чӣ гуна дар бутта Худо <sup>G2316</sup> ба вай сухан ронда, гуфт:

Ман Худои Иброҳим ва Худои Исҳоқ ва Худои Яъқуб ҳастам?<sup>491</sup>

март 12:27 Ӯ Худо нест <sup>G2316</sup> аз мурдагон, аммо Худо <sup>G2316</sup> аз зиндагонӣ: Пас шумо бисёр гумроҳ мекунед.

12 март 28 Ва яке аз китобдонон омада, бо шунидани мубоҳисаи онҳо ва чун дид, ки ба онҳо ҷавоби хуб додааст, аз Ӯ пурсид:

Ки ҳукми аввалини ҳама аст?

- Саддуқиён (ба эҳёшавӣ бовар накунад)

- Саддуқиён мегӯянд, ки эҳё нест, ва даъват карданд Исо «Устод <sup>G1320</sup> (дар маслӯб карда мешавад)» маънои онро дорад, ки онҳо «ба ин бовар намекунанд Исо ба сӯи Ӯ боло хоҳад рафт Падар пас аз маслӯб шудани Ӯ».  
Онҳо инро фаҳмиданд Худоё Худои Иброҳим, Исҳоқ ва Яъқуб аст. Аммо онҳо Навиштаҳоро бо Рӯҳи Худои Ҳай дар лавҳаҳои гӯшти дил нахонданд, балки онҳоро хонданд, ки бо сиёҳӣ дар лавҳаҳои сангин навишта шудаанд (2Қр 3:3) ва дар натиҷаи ин киёматро инкор карданд.

Худоё ('Оллоҳим) <sup>H430</sup> Ба Иброҳим ваъда дод, ки Ӯ пас аз насли Иброҳим аҳди ҷовидонӣ хоҳад сохт <sup>H2233</sup> (ки Масех, Ғал 3:16) барои мулки абадӣ дар тамоми замини Канъон, ки дар он ғариб буд ва моли онҳо хоҳад буд Худоё ('Оллоҳим) <sup>H430</sup> (Ҳастӣ 17:3–8). Ин аҳди ваъдаро бекор кардан мумкин нест, зеро он қаблан тасдиқ шуда буд Худоё (теос) <sup>G2316</sup> дар Масех (Ғал 3:17, 2Қр 5:19).

<sup>490</sup> Барои тафсилоти бештар ба «Рӯзи Масех» аз боби 20 муроҷиат кунед.

<sup>491</sup> Видеои 17. «3. Аввалин меваҳо». [www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/17-first-fruits-the-house-of-the-lord-god/](http://www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/17-first-fruits-the-house-of-the-lord-god/).

Аммо саддуқиён намебинанд **Исо** чун **Масеҳ** ва бинобар ин эълон карда наметавонад **Исои Масеҳ** ҳамчун "**Худовандо**," со моосмонӣ Падарна Падари онҳост ва на Худои онҳо.<sup>492</sup>

12 март 29 Ва **Исо** Дар ҷавоби вай гуфт: «Аввалин аҳкоми он аст, ки: бишнава, эй! **Исроил**; **Худованд** (кирио)<sup>G2962</sup> мо <sup>G2257</sup> **Худоё** (теос)<sup>G2316</sup> як аст **Худовандо** (кирио).<sup>G2962</sup>

12 март 30 Ва шумо хоҳед **ишк** **Худованд**<sup>G2962</sup> **ту** **Худоё**<sup>G2316</sup> бо тамоми дили худ, ва бо тамоми ҷони ту ва бо тамоми ҳуши ту, ва бо тамоми қуввати ту: ин ҳукми аввалин аст.

март 12:31 Ва дуюмаш монанди ин аст: "Ту хоҳӣ кард" **ишк** **ёри худро мисли худат**. Фармони дигаре аз ин бузургтар нест.

12 март 32 Ва котиб ба ӯ гуфт:

Ҳуб, устод, рост гуфтед, зеро якто ҳаст **Худоё**; <sup>G2316</sup> ва ҷуз ӯ ҳеҷ каси дигаре нест.

12 март 33 Ва ӯро аз таҳти дил ва бо тамоми фаҳмиш дӯст доштан, ва бо тамоми ҷон, ва бо тамоми қувват, ва ёри худро мисли худ дӯст дорад, аз тамоми қурбониҳои сӯхтанӣ ва қурбониҳо зиёдтар аст.

12 март 34 Ва Исо чун дид, ки ӯ оқилона ҷавоб дод, ба вай гуфт:

Ту дур нести **Малакути Худо**. Пас аз он ҳеҷ кас ҷуръат накард, ки аз ӯ чизе бипурсад.

- Рӯҳулқудс ба халки одил Исроил ошкор мекунад **Ҷэсус** аст **Масеҳи** **Худованд** (**Луқо 2:26**), ва он **Худованд** "мо" **Худоё** аст «як **Худовандо**.» **Худованд** **Худо** ишора мекунад "**Худованд Исои Масеҳ**" ки "шуд ба **Худовандо**" ва барои дар замин дида шуда аз **они** **Худо** одамон баъд аз Исроил қабул карданд **Исои Масеҳ** ҳамчун "**Худовандо**"  
**2Кр 6:17** «Аз миёни онҳо берун оед ва ҷудо шавед, мегӯяд **Худованд**.»

→ Аз ин рӯ, мо бояд дӯст дорем **Худованд** **мо** **Худоё** (**Исои Масеҳ** **мо** **Худовандо**), ба овози ӯ итоат кунед ва

**ба ӯ** бипарастед: зеро ки вай мост **хаёт**, ва дарозии айёми мо, то ки мо дар он сокин шавем

**замин**<sup>H127</sup> ки **Худованд**<sup>H3068</sup> ба падарони мо, ба Иброҳим, ба Исҳоқ ва ба

**Яъқуб**, ба онҳо додан (**Дев30:20**). Ва твай **Масеҳ** мост **хаёт** (**Сол3:4**).

- Дар 12 март 29 вале кайд кунед, ки **Исо** нагуфт: «Аз **они** **Худовандо**" чун "ӯ ё ту" **Худоё**, балки «аз **они** мо», нишон медиҳад, ки **ӯ** **Худоё** аст **Падар** аз халқи Исроил (ки имон овардаанд **Исо** боло рафтан ба сӯи **ӯ** **Падар**), ки иҷро мекунад аз **они** **Худо** ба Иброҳим ваъда диҳед: «**ӯ** аз онҳо хоҳад буд **Худоё** дар тамоми замини **Канъон**, ки дар он ҷо **бегонаанд**" (**Ҳастӣ 17:8**).<sup>493</sup>

➤ Пас, ин чӣ маъно дорад "**Худованд** **мо** **Худоё** як аст **Худовандо**"?<sup>494</sup>

2Кр 5:18 Ва ҳама чиз аз <sup>G1537</sup> **Худоё**, ки моро бо худ оштӣ дода аст <sup>G1223</sup> **Исои Масеҳ**, ва ба мо хизмати мусолиҳаро дода аст;

1Кр 8:6 Аммо барои мо танҳо як аст **Худоё**, **Падар**, аз <sup>G1537</sup> ҳама чиз кист, ва мо дар <sup>G1519</sup> вай; ва як **Худованд** **Исои Масеҳ**, аз ҷониби <sup>G1223</sup> ҳама чиз кист, ва мо аз ҷониби <sup>G1223</sup> вай.

- Дар **ба Рум 7:25**, Павлуси ҳавворӣ ташаккур мегӯяд **Худоё** аз ҷониби "**Исои Масеҳ** **мо** **Худовандо**." Ҳамчунин, Павлус мегӯяд, ки "ҳама чиз аз як аст **Худоё**, **Падар**, зеро ҳама чиз аз як аст **Худованд** **Исои Масеҳ**." Яъне мо (дар) як ҳастем **Худоё** (аз ҷониби) «як **Худовандо** **Исои Масеҳ**": Барои мо танҳо як аст **Худоё**, **Падар**, () Ҳама чиз аз **они** **ӯ** ст ва мо (дар) **ӯ** ҳастем; ва 'як **Худованд** **Исои Масеҳ**, Ҳама чиз аз **они** **ӯ** ст ва мо (аз ҷониби **ӯ**). (**1Кр 8:6**).

<sup>492</sup> Дар ҳамон ҷо.

<sup>493</sup> Видео 21. «Аҳд, хатна зоҳирӣ, хатна ботин»,

ва Видеои 37. "Кишвари хун (Молик) ва шумо бо баҳо (шараф) харидаед".

<sup>494</sup> Муроҷиат кунед **Ваҳй 4:8**.



- Насихати Павлус «шукр гӯед **Худоё** (ба номи) мо **Худованд Исои Масеҳ**» ([1Қр 15:57](#), [Эфсусиён 5:20](#)) маънои муҳим дорад, зеро номҳо "**Худованд Худо**," "**Худованд Исои Масеҳ**," ва "**Худоё**," ҳама бо чӣ мувофиқат мекунад **Исо** гуфтааст дар [Юҳанно 10:30](#), "**И** ва ман **Падар** якамд.»
- Агар ҳама чиз (аз) бошад "**Падар Худо**," кист "**Худованд**" <sup>G2962</sup> аз осмон ва замин ([Матто 11:25](#)), " ва агар **Худованд (Худовандо) Худоё ('Лохим)** заминро осмонро офарид ([Ҳастӣ 2:4](#)), ва агар мо писарони **Худоё (ба Рӯм 8:14)**, ном "**Худовандо**" танҳо ишора намекунад "**Худованд Исои Масеҳ**." Зеро **Худоё** моро бо **Худ** ошӣ дод **Исои Масеҳ** ([2Қр 5:18](#)), ҳама чизҳое, ки (аз) ҳастанд **Худо Падар**, ба назди мо омад (аз ҷониби) **Худованд Исои Масеҳ**. Ҳамин тариқ, мо (дар) **ба Падар Худо** (аз ҷониби) **Худованд Исои Масеҳ** бо муҳаббати **Худоё** ва иттиҳодияи **Рӯҳулқудс** ([1Қр 8:6](#), [2Қр 13:14](#)).

- [Дуои Исо ба Падари худ дар осмон \(Номи Худованд Худо\)](#)

#### † **Ҷдуои Исус бошад пеш аз ба охир расидани коре, ки Худо додааст**

[Юҳанно 17:1](#) *Ин суҳанон (чизҳо) <sup>G5023</sup> гуфт **Исо**, ва чашмони худро ба осмон бардошт ва гуфт:*

**Падар**, соат расидааст; Писари Худро ҷалол деҳ, то ки Писари Ту низ Туро ҷалол диҳад;

[Юҳанно 17:2](#) *Чун ба ӯ қудрат додаӣ (**ҳокимият**) <sup>G1849</sup> бар **ҳама гӯшт**,*

*ки ба он касон ки Ту ба вай ато кардаӣ, ҳаёти абадӣ ато кунад.*

[Юҳанно 17:3](#) *Ва ин аст **умри абадӣ**, то бидонанд **ту***

***ягона ҳақиқӣ **Худоё****, ва **Исои Масеҳ**, ки ту фиристодаӣ.*

- **Лагар абадӣ**

Исо чашмони Худро сӯи осмон бардошта гуфт: **Падар, соат расидааст, Писари худро ҷалол диҳед, то ки Писари шумо низ Туро ҷалол диҳад**». **Год** ба Писари Худ бар тамоми башар

қудрат додааст, ки Ӯст **Исои Масеҳ** (Худованде, ки Худои мо шуд, **ё *Худои тамоми башар***).<sup>495</sup>

**Ҳаёти ҷовидонӣ** бохабар аст **Исои Масеҳ** ки Ӯ **Падар** ягона ҳақиқӣ аст **Худоё** ва Писари Худро фиристод **Исои Масеҳ** барои наҷот додани ҷаҳон ([Юҳанно 12:47](#)).<sup>496</sup>

[Юҳанно 17:4](#) *Туро дар рӯи замин тасбеҳ гуфтам:* <sup>G1093</sup>

*Ман кореро, ки ба ман супурда будӣ, анҷом додам.*

- **Рема**

**Худоё** логотипро ба банӣ-Исроил фиристодки онро таълим диҳад **Исои Масеҳ** аст **Худовандо аз** ҳама ([Аъмол 10:36](#)).

**Рема** дода мешавад **аз они Худо шоҳидони интиҳобшуда** ки бо хУрону нушоқӣ давом меод **Исои Масеҳ аз Носира** пас аз он ки Ӯ аз мурдагон эҳё шуд.<sup>497</sup> Ҳар кӣ ба исми Ӯ имон оварад, омуриши гуноҳҳо хоҳад гирифт ва атои Рӯҳулқудс ба ҳамаи онҳое, ки онро мешунаванд, аз ҷумла ба халқҳо низ меафтад.<sup>498</sup>

- **Логотипҳо ва рема Дар рӯзҳои охир**

Шумо бояд дар хотир доред **рема** ки аз ҷониби анбиёи муқаддас ва аҳкоми ҳаввориёни Худованд ва Наҷотдиҳанда гуфта шудааст, ки дар дуоҳои худ шабу рӯз туро ба ёд

<sup>495</sup>Мурочиат кунед [Ваҳй 3:14](#).

<sup>496</sup>Барои тафсилоти маънои "**соат расидааст**," муроҷиат кунед [Ваҳй 6:6](#), ё Видео 29. «Соат расидааст».

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/29-the-lords-pasover-the-disciples-vs-the-apostles-the-hours-is-come/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/29-the-lords-pasover-the-disciples-vs-the-apostles-the-hours-is-come/).

<sup>497</sup>Ба "[Расми 11-6]" ё Видеои 34 муроҷиат кунед. "Рема барои шоҳидони баргузидаи Худост".

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/34-according-to-the-spirit-under-grace-the-rhema-for-gods-chosen-witnesses/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/34-according-to-the-spirit-under-grace-the-rhema-for-gods-chosen-witnesses/).

<sup>498</sup>Видеои 34. «Рема барои шоҳидони баргузидаи Худост».

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/34-according-to-the-spirit-under-grace-the-rhema-for-gods-chosen-witnesses/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/34-according-to-the-spirit-under-grace-the-rhema-for-gods-chosen-witnesses/).



меоварданд, бе он ки ақли поки шуморо ба ёди худ бедор мекунанд.<sup>499</sup> Дар охирзамон касоне, ки аз паи нафси нафси худ роҳ мераванд (масхарабозӣ) хоҳанд гуфт, ки ваъдаи омадани Худованд қучост? Онҳо касоне ҳастанд, ки на бар тибқи Рӯҳ рафтор мекунанд, балки бо ҳаваси ҷисм масхаракунандагонанд. Аз ин рӯ, ҷаҳони ҳозира ([логотипҳо](#)) ки онҳо ҳоло бо чашмони табиӣ худ мебинанд, танҳо аз чизҳои сохта шудаанд, ки зоҳир мешаванд. Барои шунидан [рема](#), донаи [логотипҳо](#) бояд ба замин афтад ва бимирад, то меваи фаровон диҳад ([2Пт 3:1-4](#)).<sup>500</sup>

[Логотипҳо](#) буд дар ибтидо, ва [логотипҳо](#) бо буд [Худоё](#), ва [логотипҳо](#) "буд" [Худоё](#) ([Jhn1:1](#)). Аммо масхаракунандагон аз ин беҳабаранд [логотипи Худо](#), осмон аз қадим буд, ва замин аз об ва дар об истода [логотипи Худо](#). Аз он ҷо осмону замини кӯҳна аз об пур шуд ва нобуд шуд. Аммо осмони ҳозира ва [замин](#) ([дунё](#)) якхелаанд [логотипҳо](#) (аз аввал), ва он дар анбор нигоҳ дошта мешавад ва дар оташ барои рӯзи доварӣ ва ҳалокати одамони осийн нигоҳ дошта мешавад ([2Пт 3:5-6](#)).<sup>501</sup>

- [Имон](#) бояд [биёяд](#), то ки [ремаи Худоро](#) фаҳманд  
Он гузаштааст [имон](#) ки мо дарк мекунем, ки оламхоро (осмон ва замин) мукамал сохтаанд [ремаи Худо](#). Ҷаҳоне, ки мо ҳоло мебинем [балоготипҳо](#)<sup>G3056</sup> ки аз чизҳои зоҳирӣ сохта нашудаанд, балки дар анбор нигоҳ дошта мешаванд [оташ](#) бар зидди рӯзи доварӣ ва ҳалокати одамони нофармон. Пас аз омадани имон мо дигар зери дасти муаллим нестем ([фал 3:25](#), ё дар зери осмону замин), вале мо мешавем [писарони Худо](#) бо имон ба [Исои Масеҳ](#) ва аз ҷониби комил карда мешавад [ремаи Худо](#) ([Ибр 11:3](#), [2Пт 3:7](#)).<sup>502</sup>
- [Имон](#) чӣ гуна меояд?  
Малакути Худо дар он нест [логотипҳо](#) танҳо, балки дар [ремаи Худо](#), ва имон аз шунидан [меояд](#) [ремаи Худо](#), ки дар [қудрат](#) дар [Рӯҳулқудс](#) ([ба Рум 10:17](#)).<sup>503</sup>
  - Бо вучуди ин, [Рӯҳулқудс](#) ҳанӯз пеш аз ҷалоли Исо ба яҳудиён дода нашуда буд ([Юҳанно 7:39](#)). Аммо соате расидааст, ва Исо ба Падараш дуо мекунанд, ки Ёро дар рӯи замин ҷалол диҳад. [Аммо чаро дар замин?](#)
  - [Худованд](#) [Худо](#) байни насли мор ва зан бар лаъин душманӣ гузored хок ва онкитанҳо аз саҳро аст, танҳо боиси он мегардад, ки Одам ба хок табдил ёбад ба замини лаънатӣ.<sup>504</sup> Ба ибораи дигар, Исо лаънатонро овард замин ба шӯҳрат.
- [Пойҳои Исо](#)<sup>505</sup>  
Мавқеи пойҳо нишон медиҳад, ки касе дар замини лаънатӣ истодааст ё муқаддас. Вақте ки Исо ба ҷаҳон омад, Ё берун рафт <sup>G1909</sup> замин <sup>G1093</sup> ки лаънат шуд.<sup>506</sup> Аммо, вақте ки Исо пас аз маслуб шуданаш дар дарахт овезон мурд, пойҳои Ё ба замини лаъин нарасиданд <sup>GS476</sup> ҷунон ки онҳо дар болои замин буданд ([Амал 5:30](#)).

<sup>499</sup>Барои тафсилот дар бораи аҳамияти барангехтани ақли поки шумо дар зикр, нигаред

Видео 13. «Калима (логотип ва рема)». [www.therhemaofthelord.com/logos-rhema/13-the-gift-of-the-holy-spirit/](http://www.therhemaofthelord.com/logos-rhema/13-the-gift-of-the-holy-spirit/).

<sup>500</sup>Видео 29 ва видео 13. "Калима (логос ва rhema)."

[www.therhemaofthelord.com/logos-rhema/13-the-gift-of-the-holy-spirit/](http://www.therhemaofthelord.com/logos-rhema/13-the-gift-of-the-holy-spirit/).

<sup>501</sup>Видео 44. "(Логоҳо ва рема) Дар рӯзҳои охир (2 Петрус 3) 1/2." [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/44-the-logos-the-rhema-in-the-last-days-2-peter-3-the-prophecy-of-the-scripture-2-peter-1-3/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/44-the-logos-the-rhema-in-the-last-days-2-peter-3-the-prophecy-of-the-scripture-2-peter-1-3/).

<sup>502</sup>Видео 42, «5. Карнайхо». [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/42-the-feasts-of-the-lord-5-trumpets/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/42-the-feasts-of-the-lord-5-trumpets/).

<sup>503</sup>Видео 14. «Тавба, таъмид ва Рӯҳулқудс».

[www.therhemaofthelord.com/repentance-baptism/14-repentance-baptism-the-holy-spirit/](http://www.therhemaofthelord.com/repentance-baptism/14-repentance-baptism-the-holy-spirit/).

<sup>504</sup>Видеои 23. «Нон, манна ва манна пинҳон».

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/34-according-to-the-spirit-under-grace-the-rhema-for-gods-chosen-witnesses/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/34-according-to-the-spirit-under-grace-the-rhema-for-gods-chosen-witnesses/).

<sup>505</sup>Видеои 10. «Тақрибан як сол пеш аз «Иди Фисҳ».

[www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/10-days-before-the-feast-of-the-pasover/](http://www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/10-days-before-the-feast-of-the-pasover/).

<sup>506</sup>Видеои 19. «Замин ва замин». [www.therhemaofthelord.com/course1/the-earth-the-ground/](http://www.therhemaofthelord.com/course1/the-earth-the-ground/).

→ Маслуб ва кушта шудани Исо ([Амал 5:30](#)) рамзӣ мебошанд **хаёт** дар болои дарахт кушта мешаванд

донистани неку бад, ки қонун аст. Аз ин рӯ, қонун ба дарахти аз дониши неку бад, ки **хаёт надорад** ва онхое, ки **хаёт надоранд**, ба қонун ва лаънат мекунад: «Лаънат бар ҳар касе, ки бар дарахт овезон бошад» ([Фал 3:13](#)).

- Пас, «Лаънат бар ҳар касе, ки бар дарахт овезон аст» ([Фал 3:13](#)) маъноӣ

→ "**ки дар дарахти маърифати неку бад овезонанд тобеи қонун мебошанд ва бинобар ин лаънат шудаанд.**»

• **Саймон** (Падари Яҳуди Исақарют, душман, [Jhn12:4](#))

Яҳуди Исақарют (отрахо = писарони шарир, иблис (душман киштқунанда аст), [Матто 13:38–39](#)).

→ Замини муқаддас <sup>H127</sup> аз Исо фосид шуд, зеро Яҳуди Исақарют (душман хиёнаткор) дар хоки муқаддасе буд, ки Исо буд ([Хурӯҷ 3:5, Jhn12:4](#)).

→ Пеш аз он ки пойҳои Исо аз замини лаънатӣ бардошта шаванд, онҳо бояд ба маслуб кардани ӯ омода шаванд

шуста шавад, то ки ӯро ҳамчун барраи беайб муаррифӣ кунанд ([1Пт 1:19](#)).

→ Ҳамин тавр, ҳангоме ки Исо ба хонаи Шимъун (душман) даромад, зан (гуноҳкор) худро шуст.

Пойҳояш.

Вақте ки замин <sup>H127</sup> аз қониби Худованд лаънат шуд <sup>H3068</sup> Худоё <sup>H430</sup> ([Ҳастӣ 3:17](#)), замин <sup>H776</sup> худро

гум карда буд

туман <sup>H108</sup> ва гуноҳ ба ҷаҳон дохил шуд ([ба Рӯм 5:12](#)). Чунки гуноҳ ба воситаи он ворид шуд замини лаънати замини хушк, Исои Масеҳ ба ҷаҳон омад, то гунаҳкоронро наҷот диҳад ([1Т 1:15](#)) аз

замини лаънатӣ (ё аз қабр, ки дар паҳлӯи чоғ гузошта шудааст, [Заб 30:3](#)) ([Ҳиз 32:23](#)).

Аз ин рӯ, маъноӣ «Подшоҳии Ту биёяд. Иродаи Ту дар рӯи замин иҷро шавад, <sup>G1093</sup> чунон ки дар осмон аст

([Мат 6:10](#))» чунин маънидод карда шавад:

→ Худованд ('Адхонӣ) <sup>H136</sup> ХУДО (γ<sup>h</sup>ōvâ) <sup>H3069</sup> гунаҳкоронро аз қабрҳояшон берун мекунад биёранд аз они Худомардуми Исроил ([2Шб 7:23](#)) ба хоки муқаддаси Исроил ([Ҳиз 37:12](#)), бо мақсади сохтан

онҳо аввалин меваҳо дар Ҳомада истодааст ([1Кр 15:23](#)). <sup>507</sup> Худованди мо ва Масеҳи ӯ барқарор мекунад

Малакути ҷаҳон барои халқи худ пеш аз садои карнаи 7 ([Ваҳй 11:15](#)).

(Онҳо падари худро дар рӯи замин намехонанд, зеро Падари аввалин меваҳои Масеҳ дар он аст

осмон, [Мат 23:9](#)).

➤ Акнун, боқимондари фаҳмед **Дуои Исо ба Падари осмониаш**

- Ба шогирдоне, ки логотипи Худоро нигоҳ медоштанд, ремаи Худо дода мешавад

[Юҳанно 17:5](#) Ва акнун, эй Падар, **чалол додан** ту ман (Исо) бо худат бо чалол ки пеш аз он ки олам бо ту доштам.

[Юҳанно 17:6](#) зоҳир кардам **номи ту** ба мардон <sup>G444</sup> (шогирдон, [Юҳанно 16:29](#))

ки ба ман аз ҷаҳон ато кардаӣ Онҳо аз они Ту буданд, ва Ту онҳоро ба Ман додӣ; ва онҳо ба каломи Ту вафо карданд (логотипҳо). <sup>G3056</sup>

[Юҳанно 17:7](#) Акнун онҳо фаҳмиданд, ки ҳар он чи ба ман додаӣ, аз они туст.

[Юҳанно 17:8](#) зеро ки Ман ба онҳо суханон додаам (рема) <sup>G4487</sup> ки ба ман додӣ;

ва онҳо онҳоро қабул карданд ва инро аниқ медонанд **Аз ту берун омадам**,

<sup>507</sup> Дар ҳамон чо.

ва доранд **бовар кард** кити **маро фиристодӣ**.

[Юҳанно 17:9](#) Ман барои онҳо дуо мекунам:

Ман на барои ҷаҳон, балки барои онҳое ки ба ман ато кардаӣ, дуо мегӯям; зеро ки онҳо аз они туст.

[Юҳанно 17:10](#) «Ва он чи аз они ман аст, аз они туст; ва **Ман дар ҷалол ҳастам**<sup>G1722</sup> **онҳо**.

- Падари муқаддас, Писари муқаддас як аст

[Юҳанно 17:11](#) Ва алҳол ман дигар дар ҷаҳон нестам, аммо онҳо дар ҷаҳон ҳастанд, ва ман назди ту меоям. **Падари муқаддас**, ба исми худат онҳое, ки дорӣ, нигоҳ дор **ба ман дод**, то ки онҳо бошанд **як**, чунон ки мо.

[Юҳанно 17:12](#) Вақте ки ман дар ҷаҳон бо онҳо будам, онҳоро ба исми Ту нигоҳ доштам: **он чиро, ки ба ман додӣ, нигоҳ доштам**, ва ҳеҷ яке аз онҳо гум нашудааст, ҷуз писари ҳалокат; ки навиштаҷот иҷро шавад.

- Падари муқаддас, Писари муқаддас ва писарони муқаддас яканд

[Юҳанно 17:13](#) Ва акнун назди ту меоям; ва ин чизҳоро дар ҷаҳон мегӯям, то ки шодии маро дар ҳудашон пур кунанд.

[Юҳанно 17:14](#) Каломи Туро ба онҳо додам (**логотипҳо**);<sup>G3056</sup> ва ҷаҳон аз онҳо нафрат кардааст, зеро ки онҳо аз ҷаҳон нестанд, чунон ки Ман аз ҷаҳон нестам.

[Юҳанно 17:15](#) Ман дуо намекунам, ки онҳоро аз ҷаҳон бибарӣ, балки барои он ки онҳоро аз бадӣ нигоҳ дор.

[Юҳанно 17:16](#) Онҳо аз ҷаҳон нестанд, чунон ки Ман аз ҷаҳон нестам.

[Юҳанно 17:17](#) **муқаддас кардан** онҳо ба воситаи ту **ҳақиқат**: сӯхани ту (**логотипҳо**)<sup>G3056</sup> **аст ҳақиқат**.

[Юҳанно 17:18](#) Чун маро ба ҷаҳон фиристодӣ, Ман низ онҳоро фиристодаам (**расулон**)<sup>508</sup> ба ҷаҳон.

[Юҳанно 17:19](#) Ва ба хотири онҳо ҳудамро тақдис мекунам, то ки онҳо низ ба воситаи тақдис шаванд (**дар**)<sup>G1722</sup> **ҳақиқат**.

[Юҳанно 17:20](#) На танҳо барои инҳо дуо намекунам, балки барои онҳое ки ба воситаи каломи худ ба Ман имон хоҳанд овард, (**логотипҳо**);<sup>G3056</sup>

[Юҳанно 17:21](#) То ки ҳама бошанд **як**; чунон ки ту, **Падар, моддар ман, ва ман дар ту**, ки онҳо низ бошанд **якдар мо**: то ки дунё бошад **бовар кун кити маро фиристод**.

[Юҳанно 17:22](#) Ва **шӯҳрат** ки ба ман додӣ **Ман ба онҳо додам**; ки онҳо бошанд **як**, ҳатто ҳамон тавре ки мо ҳастем **як**;

[Юҳанно 17:23](#) **Ман дар онҳо**, ва **ту дар ман**, ки **онҳомумкин кисохта шудааст комилдарЯк**; ва ҷаҳон метавонад **бидонед** кити **маро фиристодай**, ва шитоб **дӯст медошт** онҳо, чунон ки шумо доред **дӯст медошт ман**.

[Юҳанно 17:24](#) **Падар**, Меҳоҳам, ки онҳо низ, ки Ту ба Ман додай, дар ҷое ки Ман ҳастам, бо ман бошанд;

то ки Маро бубинанд **шӯҳрат**, ки ба ман додай: **барои ту маро дуст медошти пеш аз барпо шудани ҷаҳон**.

[Юҳанно 17:25](#) **Падари одил**, ҷаҳон туро нашинохтааст: лекин Ман туро мешинохтаам, ва онҳо медонанд, ки Ту Маро фиристодай».

[Юҳанно 17:26](#) Ва ман ба онҳо эълон кардам **номи ту**, ва эълон мекунад:

<sup>508</sup>Видеои 40. «4. Панतिकост». [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/40-the-feasts-of-the-lord-4-pentecost/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/40-the-feasts-of-the-lord-4-pentecost/).

ки **ишқ** ки бо ту дорӣ **дӯст медошт** маншояд дар онҳо бошад, ва ман дар онҳо.

→ **Падар** дар осмон мегардад **Падар** ба онҳое, ки нигоҳ медоштанд **ӯ** **логотип** ҳо,  
ба онҳое **аз он** **Худо** ном зохир мегардад.

- Истифодаи номи "[Худованд Худо](#)»

- Истифодаи номи мо "[Худованд Худо](#)» эълomiaест, ки мо ([писарони Худо](#)) ишқ (дар) доранд [Падар Худо](#) (аз ҷониби) [Худованд Исои Масех](#):

**"[Худованд Худои мо](#)»**

Мо чун як миллати [аз они Худо](#) одамон,  
ишқ [Худоё](#) бо тамоми дилу чон, бо тамоми хаё-ти худ ва тамоми кувваи худ,  
зеро [Худоё](#) аввал моро дуст медошт ([1 Юханно 4:19](#)) ва Писари ягонаи Худо дод,  
то ки мо нобуд нашавем, балки дошта бошем [хаёти ҷовидонӣ](#) тавассути [Худованд Исои Масех](#).  
([Аввалин амр, 12 март 30](#))

Мо инро медонем [Писари Худо](#) омада, ба мо фаҳмиш дод,  
Пас мо (ҳоло) медонем [Худоё](#) ки рост аст; ва мо ҳастем [дар \(Худоё\)](#) кӣ рост аст, [дар Писараш Исои Масех](#),  
[Худои ҳақиқӣ](#) ва [хаёти ҷовидонӣ](#) ([1 Юханно 5:20](#)).

Зеро Падари осмонӣ моро тақдис кард [дар ҳақиқат](#) тавассути [Ў Логотипҳо](#) ки дар У буд [Писар \(Юханно 17:19\)](#),

мо, ки Худо ба Писари Худ дод, метавонем бо Писар дар ҷое ки [Ў](#)ст, бошем,  
то ки мо ҷалолӣ Писарро, ки Худо ба [Ў](#) додааст, бубинем;  
барои [Худоё](#) [Ў](#)ро пеш аз бунёди ҷаҳон дӯст медошт ([Юханно 17:24](#)).


Зеро [Logos](#) ҷисм ба вуҷуд омада, дар миёни мо сокин шуд,  
мо ҷалолӣ [Ў](#)ро мебинем, ҷалолӣ Фарзанди ягонаи Падар, пур аз файз ва ростӣ ([Юханно 1:14](#)).  
Ҷалоле, ки Худо ба Писари Худ додааст, ба мо низ дода шудааст [Писари Худо](#) Ташкили Тандурустии  
Ҷаҳон ба мо фиристода буд [Худоё](#),  
то ки мо [Як дар Худоё](#), хатто чун [Писари Худо](#) ва [Худоё](#) мебошанд [Як \(Юханно 17:21\)](#).

Зеро ки Писари Худост [дар](#) мо ва [Худо дар](#) Писари У, мо [ишқ](#) ҳамсои мо мисли худамон чун писарони  
Худо,  
ва мо сохтаем [комил](#) дар [Як](#).  
([Аҳри дуюм, март 12:31](#))

Ана мост [ишқ](#) сохта шудааст [комил](#), то ки дар рӯзи доварӣ далер бошем;  
зеро ки [Ў](#) дар ин ҷаҳон ҳамон гуна ҳастем ([1 Юханно 4:17](#)).

миннатдорӣ баён мекунем [Худоё](#), ки ба мо галаба ба воситаи мо [Худованд Исои Масех](#)!  
([1Кр 15:57](#))

- [Заб 91:2–14](#) Бзеро шумо маро хостед ([Худованд](#), [Худовандо](#)), [Ман туро мерасонам](#).  
Чунки шумо номи маро медонистед ([Худованд Худо](#)), [Ман туро ба баландӣ хоҳам гузошт](#).



<sup>509</sup>Видеои 34. «Рема барои шоҳидони баргузидаи Худост».

(Ваҳй 11:17) Худованд Худои Қодири Мутлақ ҳукмронӣ мекунанд

**Ваҳй 11:17** Гуфт: «Туро шукр мегӯем, эй Худованд». (кирио)<sup>G2962</sup> Худое<sup>G2316</sup> Қодир,<sup>G3841</sup>  
ки (ки)<sup>G3588</sup> санъат, ва хароб, ва санъати оянда;  
зеро ки ту назди худ гирифтаи (гирифта)<sup>G2983</sup> қудрати бузурги ту,<sup>G1411</sup> ва подшоҳӣ кардааст.<sup>G936</sup>

☞ **Ваҳй 11:17** Гуфт: «Мо ба ту ташаккур мегуем, О **Худованди бузург**, Ташкили Тандурустии Чаҳонаст, ва кӣ **буд**,  
ва кӣ **омадан аст**,  
зеро ки шумо қудрати бузурги худро гирифта, ба подшоҳӣ шурӯъ кардаед».

→ Ном, "**Худованди бузург**," маънои онро дорад  
"**Худое**тавассути **Худованд** ва **Наҷотдиҳанда Исои Масехё** ба **гӯсфанд** қувваи бузурги Уро ба даст  
овардааст  
ва ҳукмронӣ карданро оғоз кард.»<sup>510</sup>

• **Охири**(7) Трамп

**1Қр 15:51** Инак, ба шумо асроре нишон медиҳам; На ҳама мо хобем, аммо ҳамаамон тағир хоҳем  
ёфт,

**1Қр 15:52** Дар як лаҳза, дар мижа задан, дар **охири** **Трамп**: зеро ки карнай садо хоҳад дод,  
ва мурдагон эҳёе хоҳанд шуд **вайроннашаванда**, ва мо тағир хоҳем ёфт.

**1Қр 15:53** Барои ин фосид бояд дар бар **фасод**, ва ин миранда бояд пӯшад **ҷовидонӣ**.

**1Қр 15:54** Пас, ҳангоме ки ин фосид пӯшид **фасод**,

ва ин миранда пӯшида хоҳад шуд **ҷовидонӣ**,

он гоҳ сухане воқеъ хоҳад шуд, ки навишта шудааст: "Марг фурӯ бурда мешавад" **ғалаба**.

→ Дар садои **охири**(7-ум) **карнай**, органҳои фосид ба ин коррупсия мегузоранд, то ки  
миранда ҷовидонаро мепӯшонанд. Мурдагон зинда мешаванд **вайроннашаванда**, ва мо дар  
иваз карда мешавем  
мижа задани чашм.

«Аммо он рӯз ва соати омадани Писари Одамро ҳеҷ кас намедонад, ҳатто фариштагон низ  
осмон, балки танҳо Падари Ӯ. Пас, бедор бошед, зеро намедонед, ки соататон  
чист **Худовандо**  
**меояд**.

(Ваҳй 11:18) Ҷазаби Худованд Худои Қодири Мутлақ (Худо) ва мукофот

**Ваҳй 11:18** Ва халқҳо (халқҳои ғайрияҳудӣ)<sup>G1484</sup> хашмгин шуданд, ва хашми Ту<sup>G3709</sup> **омада**аст, ва замони мурдагон,  
ки онҳо бояд доварӣ карда шаванд,<sup>G2919</sup> ва ба бандагони худ, яъне анбиё, мукофот диҳӣ,  
ва ба муқаддасон (муқаддасони муқаддас),<sup>G40</sup> ва аз исми Ту метарсанд, хурду бузург;  
ва бояд онҳоро нобуд созад, ки заминро (заминро) хароб мекунанд.<sup>G1093</sup>

☞ **Ваҳй 11:18** Ва халқҳои ғайрияҳудӣ хашмгин шуданд, ва Ту **хашм** омадааст,  
Ва замони мурдагон, то ки онҳо доварӣ карда шаванд,  
Ва шумо бояд **мукофот** шумо **хизматгорон пайғамбарон** ва **муқаддасон**,  
Ва онон, ки аз номи Ту метарсанд, хурду бузург,  
Ва бояд онҳоро, ки заминро хароб мекунанд, нобуд созад.

→ Халқҳои ғайрияҳудӣ ба хашм омадаанд **Ҷазаби Худованд Худои Қодири Мутлақ**<sup>511</sup> омад ва  
онҳо (мурдагон) доварӣ хоҳанд шуд.

- Аммо бандаҳои пайғамбарон ва муқаддасон мукофот хоҳанд гирифт.

<sup>510</sup>Ба "(Ваҳй 12:10-11) **Наҷот**, **қудрат**, **Малакути Худои мо**, **қудрати Масехи Худо омад**»

<sup>511</sup>Барои тафсилоти бештар дар бораи Ҷазаби Ӯ, нигаред ба "(Ваҳй 14:20) **Майпошаки бузурги Ҷазаби Худо**" ва "(Ваҳй 15:1)

Дар

Ҷазаби Худо (7 балои охири).»



The great and dreadful day of the LORD (Mal 4:5)		
<p>The wrath of <b>the Lamb</b> (Rev 6:17)</p>	<p>The wrath of <b>the Lord God Almighty</b> (Rev 11:18)</p>	<p>The wrath of <b>God</b> (Rev 15-16)</p>
<p>The LORD of hosts promised to send <b>Elijah</b> the prophet before the coming of <b>the great and dreadful day of the LORD</b> (Mal 4:5), which is the great day of the wrath of the Lamb</p>	<p>The Gentile nations are angry as <b>the wrath of God</b> has come, and they (the dead) will be judged. But the servants the prophets and the holy saints will be rewarded</p>	<p>The 1<sup>st</sup> rapture harvest for the 144,000 (Rev 14:1-5) and the 2<sup>nd</sup> rapture harvest for the Holy saints (Rev 14:14-16) are completed before The 7 vials of the wrath of God was poured out (Rev 16)</p>

- 3 намуд **мукофотхо**

- **Матто 10:41** Он ки қабул мекунад ① **пайғамбар**<sup>G4396</sup> ба номи пайғамбар подош (музд)-и паёмбарӣ хоҳад гирифт;<sup>G3408</sup> ва касе ки ② **одами одилро** қабул мекунад<sup>G1342</sup> ба номи одами одил<sup>G1342</sup> насиби одами одил хоҳад шуд<sup>G1342</sup> мукофот (музд).<sup>G3408</sup>  
**Матто 10:42** Ва ҳар кӣ ба яке аз ин тифлон як пиёла оби хунук бинӯшад танҳо ③ **ба номи шогирд**, Ба ростӣ ба шумо мегӯям, ки ӯ мукофоти худро аз даст нахоҳад

дод.

- **Маънои мукофот чист ва онро чи тавр мегирад?**
  - **Таъмид**(βαπτίζω, баптиз)<sup>G907</sup> ба воситаи тар кардан ё об андохтан пок кардан, шустан, тоза кардан **бо об**, худро шустан, оббозӣ кардан. Малакути Худо дар он нест **логотипҳотанҳо**, балки дар **ремааз** **Худоё**, ки дар қудрат ва дар Рӯҳулқудс аст (1Саҳифаи 1:5).  
→ **Мукофот** пас аз гирифтани таъмид меояд ва ҳадафи таъмид гирифтани қисми мост **муқаддас карда шудааст** тоза карда шуд **рема** (*Эфсӯсиён 5:26*).
  - Амал 1:8** Аммо шумо қувват хоҳед ёфт<sup>G1411</sup> баъд аз он Рӯҳулқудс бар шумо нозил мешавад: ва шумо ҳам дар Ерусалим, ҳам дар тамоми Яҳудо ва ҳам дар Сомария шоҳидони Ман хоҳед буд,  
ва ба (то)<sup>G2193</sup> охирин (охирин)<sup>G2078</sup> як қисми замин.<sup>G1093</sup>
  - 1Саҳифаи 1:5** Зеро Инҷили мо ба шумо дар калима нозил нашудааст (логотип)<sup>G3056</sup> танҳо, балки дар қудрат,  
ва дар Рӯҳулқудс.
  - **Матто 28:19** Пас, биравед ва ҳамаи халқҳоро таълим диҳед,  
**таъмид додан** ба номи онҳо **Падар**, ва аз **Писар**, ва аз **Рӯҳулқудс**.
- будан чи маъно дорад **мукофотонида шудааст** ба номи ① **пайғамбар**, ② **одил**, ва ③ **шогирд**? (**Матто 10:42**)
  - ① **Ин номи пайғамбар**  
**Матто 21:9** Ва издиҳоме ки пеш ва аз ақиб мерафтанд, фаръёд зада, мегуфтанд:  
Хосанна ба **Писари Довуд**:  
Хушо касе ки ба исми меояд **Худованд** (кирио);<sup>G2962</sup> Хосанна дар баландтарин.  
**Матто 21:10** Ва ҳангоме ки ӯ ба Ерусалим омад, тамоми аҳли шаҳр ба ларза омада, мегуфтанд: «Ин кист?»  
**Матто 21:11** Ва мардум (мардум)<sup>G3793</sup> гуфт: Ин аст **Исо пайғамбар**<sup>G4396</sup> аз **Носира** аз Чалил.
  - Ҳангоме ки Исо ба Ерусалим даромада буд, мардум ӯро Писари Довуд (Писари Довуд) номиданд (**одам**), касе, ки ба номи он меояд **Худованд** (кирос).<sup>G2962</sup> Вақте ки ӯ даромад **Ерусалим**,

мардум диданд **Исо** чун **пайғамбар** аз **Носира** аз Чалил.

• **Дар Масех**<sup>512</sup>

- Мардони Исроил Шоҳзодаи ҳаётро куштанд, аммо мо шоҳиди онем, ки чӣ тавр **Худоё** баланд бардоштанд **Исои Масех** аз

**Носира** аз мурдагон. Тавре ки мо дар **Масех**, мо дигар намедонем **Масех** дар ҷисм. Зеро **Худоё** сохтааст **Масех** то ки барои мо гуноҳ кунем, мо офарида шудаема **долати Худо** дар Ё.

- Дониستاني ҳама чиз аз **Худоё**, ва **Худоё** дар буд **Масех**, мо бо он муросо кардаем **Худоё** тавассути **Исо**

**Масех**, ва **логотипҳо** оштишавӣ ба мо уҳдадор шудааст. **Падар** дар худ ҳаёт дорад, ва Ё ба он дод **Писар** то ки дар Худ ҳаёт дошта бошем ва мо фарзандони Ё шудем **Худоё** бо

роҳбарии Рӯҳ

**аз Худо. Масех** ҳаёти мост, ҳамин тавр мо низ бо Ё дар ҷалол зоҳир хоҳем шуд, вақте ки Ё

зоҳир мешавад.<sup>513</sup>

• **Чизи хуб**<sup>514</sup>

- Ягон хубе ҳаст **Г18** чиз аз Носира баромад? Филиппус ба Ё гуфт: «Биё». **Г2064** ва бубинед **Г1492** (**Jhn1:46**).

- **Хуб**<sup>Г18</sup> - Хуб ба Худо ишора мекунад **Г2316** ("ҳеч вучуд надорад **хуб**<sup>Г18</sup> аммо як, яъне, **Худоё**» **10 март 18**)
- **Биё**<sup>Г2064</sup> - Биё маънои "намоён шудан"
- **Бинед**<sup>Г1492</sup> – Дидан маънои бо чашм дарк карданро дорад.

→ Бинобар ин, «Оё аз Носира чизи хубе баромада метавонад?» астчунин тафсир шудааст:

**"Метавонед ҳар чизеон чи аз Худост, аз Носира баромада, бо чашмонаш дида мешавад?"**

- Ва Натанъил ба Исо гуфт: «Устод! **Г4461** Ту Писари Худо ҳастӣ; Ту Подшоҳи Исроил ҳастӣ.» (**Jhn1:49**)

- Ва Исо ба вай гуфт: «Азбаски ба ту гуфтам, ки ту ро дар зери дарахти анҷир дидам, оё бовар мекунӣ?

чизҳои бузургтар аз инҳоро хоҳед дид. Ба ростӣ, ба ростӣ ба шумо меғӯям: **Он гоҳ хоҳед дид**<sup>Г3700</sup> **осмон кушода**, ва фариштагони Худо ба боло ва фуруд меоянд **Писари Одам**" (**Юҳанно 1:50-51**).

(*Вақте ки Марьями Маҷдалия ва Марьями модари Яъқуб ва Саломия ба дидани Исо рафтанд.*

*Маслуб шудани Ё, Исои эҳёшуда дар қабр набуд (**март 16:1**):*

*инак, ба ҷое ки Ёро гузоштанд (**март 16:6**).*

**Ту Малакути Осмон аст**

- † **Исо** шогирдонро даъват кард, ки ба роҳи ғайрияхудиён нараванд ва ба ягон шаҳри сомариён надароянд (зеро бисёре аз сомариён дар он шаҳр ба Ё имон оварданд, зеро сухани зани назди чоҳ, ки шаҳодат дода буд: "Ҳар он чи кардаам, ба ман гуфт": **Мат 10:5, Jhn4:39-42**).

<sup>512</sup>Видео 37. «Майдони хун (Молик)».

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/37-the-field-of-blood-a-possession-you-are-bought-with-a-price-an-honour/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/37-the-field-of-blood-a-possession-you-are-bought-with-a-price-an-honour/).

<sup>513</sup>Видеои 46. «Эҳёи ҳаёт». [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/46-the-resurrection-of-life/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/46-the-resurrection-of-life/).

<sup>514</sup>Видеои 15. «Исои Носирӣ ва Исои Масеҳи Носирӣ». [www.therhemaofthelord.com/the-gospel/15/](http://www.therhemaofthelord.com/the-gospel/15/).

-Ба ҷои ин, Исо ба шогирдонаш гуфт, ки беҳтараш назди ғӯсфандони гумшудаи хонадони Исроил бираванд  
([Мат 10:6](#)), ёфтан **гунахкорон** ки лозим аст **тавба** ([Лук15:7](#)) ва дар бораи салтанати он мавъиза кунед  
**осмон**.<sup>515</sup>

- **Малакути Осмон** дар даст аст маънои онро дорад, ки курҳо дар бораи дидани худ ҳастанд  
дидани Писари Одам ([логотипҳо](#)), ва ҳар кӣ ба Ё имон оварад, ҳаёти ҷовидонӣ хоҳад дошт  
(ё логотип дар онҳо ба рема табдил ёбад) ва дар рӯзи охир зинда мешаванд,  
[Jhn6:40](#)).<sup>516</sup>

- Еҷустуҷӯ **Исо аз Носира** ки буд  
- Маслубшуда, эҳёшуда, дар ин ҷо нест:  
→ инак, ба ҷое ки Ёро гузошанд ([март 16:6](#))  
→ Агар дидан хоҳед **Исо аз Носира** (писари Юсуф, ки Мусо дар шарият ва шарият навиштааст **пайғамбарон**, [Юҳанно 1:45](#)), дар бораи Ё, ки дар Аҳди Қадим навишта шудааст, хонед ва

Ёро дар он ҷо ёбед.

† **Исо** чун **пайғамбар** аз Носираи Чалилмаънои **Исо аз Носира** Писари Довуд аст, **Писари Одам**.  
→ Ҳамин тариқ, ба номи пайғамбар маънои «ба исми Писар» ([Матто 10:41](#), [Матто 28:19](#)).

† **Шумо қабул мекунед Писари Одам** ([логотипҳо](#)) ба воситаи таъмид ба номи **Писар**. Яҳё дар ҳақиқат бо таъмиди тавба таъмид дод ([Аъмол 19:4](#)), Пас, онҳое ки таъмиди Яҳёро гирифтанд, танҳо **таъмид гирифт** бо таъмиди тавба ва ҳамин тавр онҳо Рӯҳулқудсро нашониданд.

- Пас, шумо бояд ба касе, ки пас аз Юҳанно омад, имон оваред, яъне ба **Исои Масеҳ** ([Аъмол 19:4](#)) ва ба номи таъмид гирифта шавад **Худованд Исо**.<sup>517</sup>

→ Тавассути тавба ва таъмид ба исми Писар, шумо қабул мекунед [логотипҳо](#).

## ② **Ин номи одил**

- **Исо** чун **пайғамбар** аз Носираи Чалилмаънои онро дорад **Исо** Носира Писари Довуд аст ё Писари Одам. Аммо **Масеҳ** ки аз насли Довуд меояд, ба номи меояд **Худованд** (кирио), **Писари Худо**.

**ҶИсои Масеҳ** одил аст <sup>G1342</sup> ([1 Юҳанно 2:1](#))

→ Ҳамин тариқ, «ба номи одил» маънои «ба номи одил». **Исои Масеҳ**” ([Матто 10:41](#), [Матто 28:19](#)).

Пас аз таъмиди тавба таъмид гирифтанд, имон овар **Исои Масеҳ** ва дар он таъмид бигиред номи **Худованд Исо**. Ба воситаи таъмид ба **Исои Масеҳ**, шумо тавба кардаед ва таъмид гирифтаед марги **Исои Масеҳ**, маънои гуноҳҳои шумо ба воситаи таъмид ба номи бахшида мешавад **Исо Масеҳ**. Ҳамин тариқ, тавба ва таъмид ба номи **Исои Масеҳ** маънои донишдани (фаромӯш накардани) худ гуноҳҳо бахшида мешаванд.

→ Бо ин роҳ шумо қабул мекунед **атои Рӯҳулқудс**.<sup>518</sup>

<sup>515</sup>Видеои 35. «Шогирдон бо қудрат ва қудрат».

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/35-apostles-disciples-with-power-authority/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/35-apostles-disciples-with-power-authority/).

<sup>516</sup>Видео 25. «Сухани саҳт (The logos) & корҳои Худо».

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/25-a-hard-saying-the-logos-the-works-of-god/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/25-a-hard-saying-the-logos-the-works-of-god/).

<sup>517</sup>Муроҷиат кунед [Ваҳй 2:18](#).

<sup>518</sup>Муроҷиат кунед [Ваҳй 2:5-6](#). Видеои 12. «1 . Фисҳ | 2018-03-22 . Нони

фатир». [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/12/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/12/).

- **Рӯҳулқудс** ба исми таъмидёфтагон омада метавонад **Худованд Исо**ва логотип доранд. Он гоҳ онҳо инъомҳои рӯҳонӣ хоҳанд гирифт, ки ба онҳо имкон медиҳанд, ки бо онҳо сухан гӯянд **забонҳои нубувват кардан** тавассути тӯҳфаи **Рӯҳулқудс** ([2Пт 3:2](#), [Матто 24:9](#), [Санади 19:4-6](#), [1 Кӯр 12:1](#)).<sup>519</sup>

➔ Ба воситаи таъмид ба исми Рӯҳулқудс шумо қабул мекунед **атои Рӯҳулқудс** ҳамчун а мукофоти қабули Исои Масеҳи одил.

#### Пешгӯиҳо ва Рӯҳулқудс

† **Пешгӯӣ** аз ҷониби Рӯҳулқудс ба воситаи одамони муқаддас ба вучуд омадааст <sup>G444</sup> аз **Худо**, на бо иродаи одам. Бинобар ин, аввал бидонед, ки ҳеҷ як пешгӯии Навиштаҳо тафсири хусусӣ надорад ([2Пт 1:20-21](#)). Ва ҳаввориён ин пешгӯиро ба шумо, вақте ки мо бо он будем, хабар доданд **Худованд Исои Масеҳ** дар кӯҳи муқаддас, Сион, аз осмон садое аз ҷалоли олий расид: «Ин Писари Маҳбуби Ман аст, ки аз Ё хушнудам».

-Ҳаввориён ҳамчун шоҳидони бузургии Ё ба шумо хабар доданд **қудрат ва омадани Худованди мо Исои Масеҳ** ([2Пт 1:16](#)). Бо ин роҳ, мо логотипи пешгӯии устувортар дорем (аз он чи хуб мекунед, ки панд гиред) мисли шамъе, ки дар ҷои торик то рӯз мекурад. Сахар торикии шабро мешиканад (**Барра**)<sup>520</sup>, ва аз онҳо **Худорӯшноӣ** ба вучуд меояд ва равшанӣ медиҳад дар дилҳоятон ва шумо ёд хоҳед кард **рема** ([2 Петрус 1:19](#)).<sup>521</sup>

#### ③ **Ба номи шогирд**

[Матто 10:42](#) Ва ҳар кӣ ба яке аз ин тифлон як пиёла бинӯшад **сардоб** ([март 9:41](#)) танҳо ба номи шогирд, <sup>G3101</sup> *Ба ростӣ ба шумо мегӯям, ки ӯ мукофоти худро аз даст нахоҳад дод* (*музд*).<sup>G3408</sup>

- Истилоҳот "**сард**" аз ин оят ба мукофоте, ки ба "чизҳои нек" марбут аст, мепайвандад. ([Jhn1:46](#)). Сипас дар [Ваҳй 3:15](#), фариштаи Худо гуфт, ки ин «кори нек» ба «корҳои нек» дахл дорад, ки Лудкия бояд анҷом меоданд. Таърифи «кори хуб» дар [Матто 5:16](#), «Бигзор нури шумо дар пеши одамон равшан шавад, то ки аъмоли неки шуморо бубинанд ва шуморо ҷалол диҳанд **Падарки дар осмон**.»

➔ **Амалҳои нек ин кори пурҷалолест, ки бояд аз ҷониби онҳое, ки нури Исоро доранд, иҷро кунанд** **дар назди одамон дурахшид, то ки Падари осмони моро ҷалол диҳад.**

- Дар мавриди калимаи «**гарм**» Маънои аслии он аз истилоҳи "бо оташин" бармеояд, ки дар [Аъмол 18:25](#), ки тасвир мекунад, ки чӣ тавр шахс дар рӯҳияи оташин мегардад, вақте ки дар роҳи дастур **Худованд**. Дар ин ҷо, роҳи **Худованд** ҳамчун «роҳи хуб» муайян карда мешавад. Бино бар [Ирмиё 6:16](#), ин роҳест, ки рӯҳи мӯъминонро ба пайдо кардани боқимонда мебарад. Илова бар ин, дар [ба Рӯм 12:11](#), Павлуси расул моро насиҳат медиҳад, ки дар хидмати худ бо рӯҳи гарм бошем **Худованд**.

➔ Ҳамин тариқ, истилоҳи «**гарм**» ба шахсе дахл дорад, ки бо роҳи **Худованд** ва дилчасп шуд **руҳ**. Ондое, ки дар роҳи он род нагузаштаанд **Худованд** ҳеҷ гоҳ наметавонад ба оташи гарм табдил ёбад **рӯҳ**,

<sup>519</sup>Видео 14. «Тавба, таъмид ва Рӯҳулқудс».

[www.therhemaofthelord.com/repentance-baptism/14-repentance-baptism-the-holy-spirit/](http://www.therhemaofthelord.com/repentance-baptism/14-repentance-baptism-the-holy-spirit/).

<sup>520</sup>Муроҷиат кунед [Ваҳй 5:6](#).

<sup>521</sup>Видеои 44. "Пешгӯии Навиштаҳо (2 Петрус 1) 2/2." [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/44-the-logos-the-rhema-in-the-last-days-2-peter-3-the-prophecy-of-the-scripture-2-peter-1-3/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/44-the-logos-the-rhema-in-the-last-days-2-peter-3-the-prophecy-of-the-scripture-2-peter-1-3/).

ва онҳо **қонҳо** дар ҳеҷ гоҳ оромӣ намеёбад **Худоё**, кистрӯҳ.

- будан **сард** нури дунё буданро барои тараннум кардани мо маънидод мекунад **Падар** тавассути корҳои неки мо,
- будан **гарм** ба онҳое, ки дар рӯҳи пурғавғо дар роҳ қадам мезананд, дар назар дорад **Худованд** барои мағлуб кардани ҷаҳоне, ки рӯҳаш дар он оромӣ хоҳад ёфт **Худоё** танҳо.

- **Исо** яҳудиёнро (шарикон ва фарисиён) риёкорон, морҳо ва насли морҳо меномад, зеро онҳо писарони касоне ҳастанд, ки паёмбаронро куштанд, вале қабрҳои анбиёро бино карда, қабрҳои пайғамбаронро орастаанд. **одил** ([Матто 23:29](#)). **Исо** ба онҳо мегӯяд, ки яҳудиён Исоро нахоҳанд дид, то даме ки бигӯянд: «Муборак аст Он ки ба исми меояд. **Худованд** ([Матто 21:9](#))» ки ин маънои онро дорад, ки онҳо нахоҳанд дид **Худованд** то қабул кунанд **Худованд** ҳамчун **онҳо Наҷотдиҳанда** ва дар файз дар дониши мо афзоиш ёбад **Худованд** ва **Наҷотдиҳанда Исои Масеҳ**. Аммо дар ин миён халқҳои ғайрияҳудиён наҷот хоҳанд ёфт.<sup>522</sup>
- Ҳеҷ кас таъмиди обро манъ карда наметавонад (логос), зеро халқҳои номаҳтуне, ки таъмид гирифта буданд, низ Рӯҳи Муқаддасро ҳамчун расулон қабул карданд. Ҳамин тавр, Петрус ба онҳое ки ба ҳасби ҷисм маҳтуншудагон буданд, амр фармуд, ки ба исми онҳо таъмид гиранд **Худованд** ([Аъмол 10:48](#)).

**Исо** икром шуданро таълим меод **Исо** аст **Масеҳ**, **Писари Худои Ҳай** на бо калима (логос ё ҷисм ва хун), балки аз ҷониби **рема** ба воситаи Рӯҳулқудс ба воситаи сазовори хӯрдани дастархони **Худованд**.

Ин тавассути хӯрдани Бадани Исои **Худованд** анҷом дода мешавад (Рӯҳулқудс, ки ҳанӯз фурӯ нарафтааст, [Аъмол 8:16](#)), ва нӯшидан (Рӯҳи Ё, [1Кр 10:4](#)) косаи **Худованд** (аҳди нави калом, **рема**) дар хуни У.

Ягона роҳи ба ёд овардани он чизе, ки **Худованд** ба мо таълим додааст, ин аст, ки сазоворона иштирок дар дастархони **Худованд** бо дарки ҷисми **Худованд**. Бо ҷидду ҷаҳд ин корро кардан, файз ва осоштагӣ ба воситаи шумо афзун хоҳад шуд дониши **Худо** ва **Исои Худованд** мо ([2Пт 1:2](#)), то даме ки шохиди қувва ва омадани мо гардед **Худованд Исои Масеҳ** ([2Пт 1:16](#)).

**Худованд Худо** аз 12 сибти **Исроил** сибти **Левиро** интихоб кардааст, ки ба номи он хизмат кунад **Худованд** дар давоми рӯз. Коҳинон — левизодагон ва сибтҳои **Левӣ** бо **Исроил** ҳеҷ ҳисса ва мерос надоранд, зеро онҳо бояд ҳадияҳои **Худованд** аз ҷониби **оташ** (**рема**), ва **аз ҷониби Худованд мерос**.<sup>523</sup>

→ Дар хотир доред, ки на ҳама иштирок мекунанд **аз они Худованд** ҷадвал рӯҳонӣ аст, бинобар ин шумо бояд рӯҳро муайян кунед.

[Аъмол 18:25](#) *Ин шахс (яҳудӣ, ки Аполлос ном дошт, дар Искандария таваллуд шудааст, марди сухангӯ ва тавоно дар*

*оятҳо, Аъмол 18:24) дар роҳи он дастур дода шуд **Худованд**; ва дилсӯз будан дар руҳ, сухан ронда, боғайратона таълим меод **Худованд**, танҳо доништан таъмиди Яҳё.*

- Ба воситаи таъмид ба номи **Падар** (**Худованд** мо **Худоё**) шумо тӯҳфаи худро хоҳед гирифт **Худоё**, **ҳаёти ҷовидонӣ**, ба воситаи **Исои Масеҳ** мо **Худованд** ([Ба Рӯм 6:23](#)).  
→ **Худоё** ба мо ваъда додааст **ҳаёти ҷовидонӣ** тавассути **Исои Масеҳ** мо **Худованд**, ё **Худованд** мо **Худоё**,<sup>524</sup> пас шумо меафтед

<sup>522</sup> Асиршуда аз "[Гарияҳо, тамоми халқҳо]"

<sup>523</sup> Видеои 28. «Самари Рӯҳ». [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/28-the-fruit-of-the-spirit/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/28-the-fruit-of-the-spirit/).

<sup>524</sup> Видеои 6. «Худованд Худои шумо мешавад».

[www.therhemaofthelord.com/course2/6-the-book-of-the-generations-from-adam-to-jesus-the-sons-of-israel-israel/](http://www.therhemaofthelord.com/course2/6-the-book-of-the-generations-from-adam-to-jesus-the-sons-of-israel-israel/).

пушти дар ҳеч тӯҳфа дар ҳоле ки интизор омадани мо **Худованд Исои Масех**.<sup>525</sup>

### Твай Малакути Худо

† Ба 12 шогирд қудрат ва қудрат бар тамоми иблисоҳ ва барои табобати бемориҳо дода шуд. Вақте ки шогирдон аз ҷониби Исо «фиристода» шуданд, онҳо «ҳаввориён» мешаванд, аз ин рӯ Луқо 9:10

шогирдонро ҳамчун «ҳаввориён» меноманд (калимаи аслии расул<sup>G652</sup> аз Стронг аст G649, маънои "фиристода"). Ҳамчун ҳаввориён фиристода шуданд (Стронг G649) барои мавъиза кардани Малакути Худо ва барои шифо додани беморон.  
- Малакути Худоро бо чашми бараҳна дидан мумкин нест, зеро он дар рӯҳи шумост, бинобар ин шумо (ҳамчун шоҳидони бузургии Ӯ) бояд қудрат ва омадани Ӯро мавъиза кунед

**моХудованд Исои Масех** (2Пт 1:16)<sup>526</sup>.

(Ваҳй 11:19) Маъбади Худо кушода мешавад ( Издивочи Барра оғоз мешавад)

Ваҳй 11:19 Ва маъбади Худо дар осмон кушода шуд, ва дар маъбади ӯ сандуқи аҳди Ӯ дида шуд:<sup>G1242</sup>  
ва барқҳо, ва садоҳо, ва раъдҳо, ва заминчунбӣ ва жолаи азим ба амал омаданд.

☞ Ваҳй 11:19 Сипас маъбади **Худоё** дар осмон кушода шуд, ва киштии Ӯ **аҳд** дар маъбади Ӯ дида мешуд. Ва барқҳо, садоҳо, раъдҳо, заминчунбӣ ва жолаи азим ба амал омаданд.<sup>527</sup>

- **Издивочи Барра** (Ваҳй 19:6–7) кай сар мешавад **Худованд Худои Қодири Мутлак** ҳукмронӣ мекунад пешнавохтани карнайи 7-ум (7 шиша, Ваҳй 11:15-16) дар 3-юм қарз (Ваҳй 15:5).<sup>528</sup>

<sup>525</sup>Видеои 43. «(Бо роҳбарии Рӯҳ) Писарони Худо». [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/43-spirit-led-the-sons-of-god/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/43-spirit-led-the-sons-of-god/).

<sup>526</sup>Видеои 35. «Шогирдон бо қудрат ва қудрат». [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/35-apostles-disciples-with-power-authority/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/35-apostles-disciples-with-power-authority/).

<sup>527</sup>Видеои 46. «Эҳёи ҳаёт». [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/46-the-resurrection-of-life/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/46-the-resurrection-of-life/).

<sup>528</sup>Ба "(Ваҳй 19:6–7) **Худованд Худои Қодири Мутлак** ҳукмронӣ мекунад ва Издивочи Барра фаро расид.»

(Ваҳй 12:1-2) Нишони бузург дар осмон: Зан

**Ваҳй 12:1** Ва мӯъҷизаи бузурге пайдо шуд (аломати)<sup>G4592</sup> дар осмон;  
занбо офтоб, ва моҳ дар зери по, ва бар сараш тоҷ<sup>G4735</sup> аз дувоздаҳ ситора:  
**Ваҳй 12:2** Ва ӯ бо кӯдак аст<sup>G1064</sup> гирия мекард, дар таваллуд азоб мекашид,<sup>G5605</sup> ва дарднок аст, ки расонида  
шавад.<sup>G5088</sup>

- ☞ **Ваҳй 12:1** Ва аломати бузурге дар осмон зоҳир шуд:  
занбо либософтоб, бо моҳ зери пои вай,  
ва тоҷи дувоздаҳ (12) ситораҳо бар сари вай.
- ☞ **Ваҳй 12:2** Пас аз он, ки кӯдак буд, вай аз зоиш ва дард барои зоидан дод зад.

→ Дар осмон аломати бузурге пайдо шуд. **А воман** Офтоб ва моҳро дар зери пои худ дар бар карда ва дар сараш тоҷ<sup>G4735</sup> аз 12 ситораҳо.

- **Азан:** Мувофиқи нуқтаи назари офтоб, моҳ ва ситораҳо, зан ё модари хонаи ғулом аст (Иерусалим дар рӯи замин-, **Ғал 4:25**) ё модари хонаи озод (Ерусалим дар боло, **Ғал 4:26**). Аммо аз сабаби аломати бузург дар осмон, зан ба модари хонаи озод дахл дорад, ё **Ерусалими осмонӣ**.
  - **Зане, ки дар бари офтоб:** Вақте ки зан зери файз аст, "офтоб" ишора мекунад "**Худоё**," Ҳамин тавр, зане, ки бо офтоб пӯшида мешавад, маънои онро дорад, ки зани рӯҳонӣ ё **Ерусалими осмонӣ** пӯшидааст **аз они Худо** файз.
  - **Тӯ моҳтоб зери пои вай:** Биҳишт аст **аз они Худованд** тахт ва замин зери пои ӯст (**Аъмол 7:49**). Бо назардошти он ки моҳ ишора мекунад **Масех Писари Худо**, "моҳ зери пои ӯ" ишора мекунад "**аз они Масех (2-ум) меояд ба замин**" ки бори дуюм (2-юм) бе гуноҳ барои наҷот зоҳир хоҳад шуд (**Ибр 9:28**).
  - **Тоҷи 12 ситораҳо дар сари ӯ:** Бо назардошти он ки тоҷи ҷалол дар роҳи адолат пайдо мешавад (**Pro 16:31**), ремаба мӯъминон зоҳир хоҳад шуд **Исочун Писари Худо**, ва ғолибон, ки зухуротро дӯст медоранд **Худованд** балки то марг озмуда шуда буданд, хоҳанд гирифт **тоҷи адолат**.<sup>529</sup> Аз ин рӯ, тоҷ аз 12 ситора дар сари Ерусалими осмонӣ ба тоҷҳои барои **аввалин меваҳои Масех, 144,000** аз ҳамаи 12 сибти банӣ-Исроил, ки ҳастанд **мӯҳр баста**.<sup>530</sup>
- † Ба "[мурочиат кунед **Фб-1**]" барои тафсилоти бештар дар бораи аҳамияти маънавии офтоб, моҳ ва ситораҳо.<sup>531</sup>

→ **Зан** (Иерусалими осмонӣ) хомиладор будан ба калисои пуршарафи дар **Масех**, ки дар меҳнат ва дард барои расондан **кӯдак**, киста **аввалин меваҳои Масех, 144,000**.

(Ваҳй 12:3) Дар осмон аломати дигаре пайдо мешавад (аждаҳои бузурги сурх, ки 7 калла, 10 шох ва 7 диадема дорад)

**Ваҳй 12:3** Ва мӯъҷизаи дигаре пайдо шуд (нишона)<sup>G4592</sup> дар осмон;  
ва инак аждаҳои бузурги сурх,  
дорои ҳафт (7) сар<sup>G2776</sup> ва даҳ (10) шох,<sup>G2768</sup>  
ва ҳафт (7) тоҷ (диадема, ороиши шоҳона барои сар, тоҷ)<sup>G1238</sup> бар сари худ.

- ☞ **Ваҳй 12:3** Ва аломати дигаре дар осмон зоҳир шуд:  
инак, **аждаҳои бузурги сурх** доштани ҳафт (7) **сардорон** ва даҳ (10) **шохҳо**,  
ва ҳафт (7) **диадемаҳо** бар сари худ.

<sup>529</sup>Мурочиат кунед **Ваҳй 6:2** барои тафсилот.

<sup>530</sup>Видеои 18. «3. Аввалин меваҳо (144,000).

<sup>531</sup>Ба "[Расми 6-1] Офтоб, моҳ ва ситораҳо" мурочиат кунед



→Эзоҳ: Аждаҳои бузурги сурх (7 калла, 10 шох ва 7 диадема), ки дар осмон пайдо мешавад, ҳайвони 2-юм аст.

- **Аждаҳои бузурги сурх** ([Ваҳй 12:3](#)): 7 сар, 10 шох ва 7 диадема
  - **7сарҳо = 7 салтанат**
    - 7 сари 7 подшоҳ дар кӯҳҳои бениҳоят баланд ҳастанд, ки 7 салтанати ҷаҳон мебошанд. ([Мат 4:8](#)).
    - Барои дидани мухтасари 7 салтанат ба “[Расми 13-1] 7 салтанат” муроҷиат кунед.
  - **10 шох = 10 подшоҳ**
    - **10 подшоҳ** (10 шох) мебошанд **10 подшоҳ** ки то ба ҳол салтанате нагирифтаанд, балки ҳамчун подшоҳ қудрат хоҳанд гирифт бо **ба(1)** ҳайвони ваҳшӣ барои 1 соат ва қудрат ва қудрати худро ба ҳайвони ваҳшӣ (1) бо як ақл хоҳанд дод.<sup>532</sup>
  - **7 Диадема**
    - Подшоҳони шоҳҳо, ки қудрати подшоҳиро дар давоми 1 соат бо ҳайвони 1-ум гирифтанд ([Ваҳй 17:12](#)).
    - Ҳайвони 2-юм аз аждаҳои бузурги сурх аст, ки 7 диадема дорад.<sup>533</sup>
  - **Ҳайвони 1-ум** ([Ваҳй 17:3](#)) & Ҳайвони 2-юм (аз аждаҳои бузурги сурх, [Ваҳй 12:3](#))
    - **Ҳайвони 1-ум**: 7 калла (подшоҳӣ), 10 шох (подшоҳ) дорад.
    - **Ҳайвони 2-юм** ([аждаҳои бузурги сурх](#)): 7 калла, 10 шох ва 7 диадема дорад ([Ваҳй 12:3](#)).
    - **Ҳайвони 2-юм**: 7 калла (подшоҳӣ), 10 шох (подшоҳ) дорад ва пур аз номҳои куфр ([Ваҳй 17:3](#)).
    - **Зан** (фоҳишаи бузург) бардошта шуда, бар ҳайвони 2-ум нишастааст ([Ваҳй 17:7](#)):
      - 7 сар (шоҳ), 10 шох (подшоҳ) дорад.
      - **Аждаҳои бузурги сурх** инчунин 7 сар, 10 шох дорад ([Ваҳй 17:3](#)), аммо 7 диадема бар сари ӯ ([Ваҳй 12:3](#)).

---

<sup>532</sup> [Ваҳй 17:12-13](#), рба [Ваҳй 17](#) ва [Ваҳй 18:10](#) барои тафсилот.

<sup>533</sup> Ба “[Расми 13-4] Шаҳри бузурги Бобил” муроҷиат кунед.

-10 диадема бар зидди 7 диадема

Дон 7:24 Дар 10 шоҳҳо (подшоҳон) аз ин салтанат (румӣ) бархоста хоҳад шуд», ва

подшоҳи дигар (Антимасеҳи Салтанати нави Бобил) аз паси онҳо бархоста, мутеъ мешаванд 3

подшоҳ:

→ 10 шоҳҳо (подшоҳон) ки дорандто ҳол салтанат дошта бошад but онҳо қувва ва ҳокимияти худро ба 1-ум медиханд

ҳайвони ваҳшӣ ва аз «малакути Рум» бархоста. 3 аз онҳо подшоҳи дигар (Дадчил) тобеъ хоҳад шуд. аз салтанати нави Бобил, тарки умумии 8 подшоҳон (Ваҳй 17:12-13).

→ Ҳамагӣ 8 подшоҳ = 10 подшоҳ - 3 подшоҳи мутеъшуда = ҳамагӣ 7 подшоҳ + подшоҳи дигар

(Антимасеҳ.

\* Гузориши охирини Ҳадафҳои Рушди Ҳазорсолаи Созмони Милали Муттаҳид (ҲР) барои соли 2019 инҳоро пешниҳод мекунад


маълумоте, ки кишварҳоро ба ҳашт (8) гурӯҳ (аслан 10 гурӯҳ) тақсим мекунад, ки аз онҳо ҳашт (8)

подшоҳ

зикршуда дар Дон 7:24 ба миён омада метавонад:

Гурӯҳҳои минтақавии Ҳадафҳои МРҲ СММ			
#	2015 (10 гурӯҳ)	→ Тағйироти асосӣ	2019 (8 гурӯҳ)
1	Минтақаҳои пешрафта	Аврупо ва Амрикои Шимоли	Аврупо ва Амрикои Шимоли
2	Африқои Шимоли Осиёи Ғарбӣ	Африкаи Шимоли ва Осиёи Ғарбӣ	Африкаи Шимоли ва Осиёи Ғарбӣ
3	Осиёи Ҷанубӣ Кавказ ва Осиёи Миёна	- Осиёи Миёна	Осиёи Миёна ва Ҷанубӣ
4	Африқои ҷанубии Саҳара	-	Африқои ҷанубии Саҳара
5	Осиёи Шарқӣ Осиёи Ҷанубу Шарқӣ	Осиёи Шарқӣ ва Ҷанубу Шарқӣ	Осиёи Шарқӣ ва Ҷанубу Шарқӣ
6	Африкаи Лотинӣ ва бахри Кариб	-	Африкаи Лотинӣ ва баҳри Кариб
7	Океания	(ба истиснои) Австралия ва Зеландияи Нав	Океания
8		Австралия ва Зеландияи Нав	Австралия ва Зеландияи Нав


**\* Гурӯҳҳои минтақавӣ аз рӯи Ҳадафҳои рушди ҳазорсола дар соли 2015 ҳисобот медиҳанд**



\* Гузориши Созмони Милали Муттаҳид оид ба Ҳадафҳои Рушди Ҳазорсола (ҲРҲ) маълумотро дар бораи пешрафт ба сӯи он пешниҳод мекунад

Ҳадафҳои Рушди Ҳазорсола барои тамоми ҷаҳон ва гурӯҳҳои гуногуни кишварҳо. Инҳо ба "минтақаҳои рӯ ба тараққи" ва "минтақаҳои пешрафта" гурӯҳбандӣ карда мешаванд.<sup>534</sup>

**\* Гурӯҳбандии минтақавӣ аз рӯи ҲРҲ дар соли 2019 (тағйироти асосӣ аз Ҳисоботи ҲРС 2016)**



Notes: • Oceania\* refers to Oceania excluding Australia and New Zealand throughout the publication.  
• The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply official endorsement or acceptance by the United Nations.

\* Истифодаи минтақаҳои ҷуғрофӣ ҳамчун асоси гурӯҳбандии кишварҳо дар муқоиса бо соли 2016 тағйироти ҷиддӣ ба ҳисоб меравад

Ҳисобот оид ба Ҳадафҳои Рушди Устувор (SDG) ва ҳисобот оид ба рушди Ҳазорсола Ҳадафҳо. Қаблан маълумотҳо барои кишварҳои минтақаҳои "тараққиқарда" ва кишварҳои дар он овардашуда пешниҳод карда мешуданд минтақаҳои «тараққиқунанда», ки минбаъд ба зерминтақаҳои ҷуғрофӣ тақсим карда шуданд.<sup>535</sup>

→ Ҳайвони 1-ум 7 калла ва 10 шох ва 10 диадема дорад, аммо ҳайвони дуюм (аз **сурхи бузург аждаҳо**) нисбат ба ҳайвони 1-ум 3 диадема камтар (ё ҳамагӣ 7 адад) дорад, зеро 3 подшоҳро дигараш мутеъ хоҳанд кард.

<sup>534</sup>Гузориши Ҳадафҳои Рушди Ҳазорсола 2015. (2016), Дар Гузориши Ҳадафҳои Рушди Ҳазорсола, СММ (саҳифаи 71), <https://doi.org/10.18356/6cd11401-en>.

<sup>535</sup>Шӯбаи омили Созмони Милали Муттаҳид. (nd), Гурӯҳҳои минтақавӣ - Нишондиҳандаҳои SDG, <https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/regional-groups/>.

подшоҳ (Антимасех).

(Ваҳй 12:4–5) Зане (Иерусалими осмонӣ) писаре ба дунё овард (144 000)

**Ваҳй 12:4** Ва думи ӯ сеяки ситораҳои осмонро кашида, ба замин андохт. <sup>G1093</sup>Ва аждаҳо пеше зане ки барои зоидан омода буд, истода, барои он ки фарзандашро хӯрад <sup>G5043</sup>хамин ки ба дунё омад.

☞ **Ваҳй 12:4** Ава думи ӯ (аждаҳои бузурги сурх) сеякашро кашид (**1/3**) аз ситораҳо аз осмон ва онҳоро ба замин партофт. Ва аждаҳо дар пеш истода буд **зан** ки ба таваллуд тайёр буд, ки фарзандашро баробари ба дунё омаданаш хӯрад.

• **Вхо аст зан?**

*Ишья 66:7* Пеш аз он ки вай (Сион) азоб кашад, вай зоид;

*пеш аз он ки дардаш фаро расад, кӯдаки мард таваллуд шуд (мард).* <sup>H2145</sup>

*Ишья 66:8* Кӣ чунин суханро шундааст? ки ин гуна чизҳоро дидааст?

*Шалзамин* ба миён оварда шавад **як рӯз?** ё мекунад **миллат** таваллуд шавад **якбора?** барои зудтар **Сион** азоб кашид, фарзандонашро ба дунё овард (**писар**). <sup>H1121</sup>

• **Оё замин ба вучуд оварда шавад як рӯз?** <sup>536</sup>

Исми мардона, Одам (ādām (DṬṬ, Стронг) <sup>H121</sup>) этимологияи феълии худро дорад шакл, 'ādām» (DṬṬ, Стронг) <sup>H119</sup>, <sup>H119</sup> дар ҳоле ки исми зани замин (hṭṭṭ, Стронг) <sup>H127</sup> <sup>H127</sup> инчунин этимологияи шакли феъл дорад, "'ādām" (DṬṬ, Стронг) <sup>H119</sup>. <sup>H119</sup>

→ Аввалин одам **Асарбандаз** хоки замин аз тарафи замин сохта шудааст

**Худованд** **Худодарякгай**.

• **Магар як миллат ба дунё меояд?**

*Микрофон 4:1* Аммо дар **рузҳои охир** ба амал меояд, ки кӯхи

**хонаи Худованд** дар қуллаи кӯҳҳо барпо хоҳад шуд,

ва он аз болои теппаҳо баланд хоҳад шуд; ва мардум ба он ҷо хоҳанд рафт.

→ Онҳое, ки асарҳои аз **Қонун** аз адолати имонмисли ғайрияҳудиён, ба адолат хоҳанд расид, аммо онҳое ки дар ҷустуҷӯи аъмоли шариат

ҳастанд, дӯст медоранд **Исроил**

ки аз имон нест, дар он санги пешпо пешпо мехӯрад. Ҳамин тавр, бидонед ки шумо бар пояи ҳаввориён ва анбиё сохта шудаед, **Исои Масех** худаи санги асосии кунҷ (**Эфсӯсиён 2:20**), ва ҳар кӣ ба Ӯ имон овард шарм нақун (**1Пт 2:6**).

*ба Рум 9:33* Чунон ки навишта шудааст,

*Инак, ман дар Сион хобидаам <sup>G4622</sup>санги пешпо ва санги хафагӣ: ва ҳар кӣ ба Ӯ имон овард, хиҷил нахоҳад шуд.*

*1Пт 2:6* *Аз ин рӯ, он дар Навиштаҳо низ омадааст,*

*Инак, ман дар Сион хобидаам <sup>G4622</sup>як гӯшаи асоси <sup>G204</sup>санг(санги*

*асос), <sup>G3037</sup>*

*интиҳоб, гаронбаҳо: ва ҳар кӣ ба Ӯ имон овард, хиҷил нахоҳад шуд.*

*Микрофон 4:2* Ва бисъёр миллатҳо <sup>H1471</sup>меоянд, ва бигӯед,

*Биёед ва ба кӯхи Худованд барем, ва*

*ба хонаи Худои Яъқуб; ва Ӯ ба мо роҳҳои Худро таълим хоҳад дод,*

<sup>536</sup>Ба "[Расми 12-а] Замин ва замин" ё

Видеои 19. «Замин ва замин». [www.therhemaofthelord.com/course1/the-earth-the-ground/](http://www.therhemaofthelord.com/course1/the-earth-the-ground/).

рафт,<sup>H8451</sup>

ва мо бо пайраҳаҳои ӯ қадам мезанем: барои **Қонун** аз Сион берун хоҳад

ва **калима**<sup>H1697</sup> аз **Худованд** аз Ерусалим.

→ Кӯҳи хонаи Худованд, ки дар қуллаи он устувор хоҳад шуд  
«Кӯҳи Сион», ки дар баландтарин нуқтаи Ерусалим ҷойгир аст.  
- Шариат аз Сион меояд, ва мавъизаи башорат, ки на аз паси одам, балки баъд

аз он аст

ремаи Худованд аз кӯҳи хонаи Худованд,  
ки кӯҳи Сион дар Ерусалим аст.

шудааст

*Калимаҳо (dābār)<sup>H1697</sup> аз Худованд ба ҳамаи калимаҳои (рема) навишта*

*китобҳои шариат ва китоби набӯ, ки бояд дар он шунда шавад  
ба гӯши қавм дар хонаи Худованд, то ки Худованд Худои онҳо гардад).*<sup>537</sup>

аст

- Дар **қонуни адолати имон** аз Сион берун хоҳад рафт, ки дар он як гӯшаи калон

баландтаринаш

**санг** (**Исои Масех**) гузошта шудааст, ва **ремаи Худованд** мебароядаз

нуқта дар Ерусалим, ки **Кӯҳи Сион**, шаҳри Худои Ҳай, **осмонӣ**  
**Ерусалим** (**Ибр 12:22**).

равон хоҳанд шуд

→ Ҳамин тавр, вақте ки кӯҳи хонаи Худованд дар кӯҳи Сион устувор мешавад  
рузҳои охир, ҳамаи халқҳои ки дар хонаи Худованд ҳастанд, ба кӯҳи Сион

шунидан **ремаи Худованд** ва роҳҳои ӯро омӯзад (**Ишя 2:1–3**).<sup>538</sup>

- **Ерусалими осмонӣ**<sup>539</sup> Ерусалим аст, ки дар боло ва озод аст, ки модари ҳамаи мост  
(**Ғал 4:26**). Бинобар ин, **зан** ки ба таваллуд тайёр будишора мекунад "**Ерусалими осмонӣ**."»

**Ваҳй 12:5** Ва мардери зоид (мард)<sup>G730</sup> фарзанд (писар),<sup>G5207</sup>  
ки ҳукмронӣ мекард (хӯрондан)<sup>G4165</sup> ҳамаи халқҳо (миллатҳои ғайрияҳудӣ)<sup>G1484</sup> бо чӯби оҳан:  
ва фарзандаш<sup>G5043</sup> дастгир шуд (харпазо)<sup>G726</sup> ба<sup>G4314</sup> **Худоё**, ва ба тахти худ.

- ☞ **Ваҳй 12:5** Ва зан (**Ерусалими осмонӣ**) таваллуд кард (ба дунё овардааст)  
ба **писари мард** (**аввалин меваҳои Масех** **144,000**)  
ки тамоми халқҳои гайрро бо асо таъом диҳад<sup>G4464</sup> аз оҳан.<sup>G4603</sup>  
Ва вай **кӯдак** дастгир шуд (харпазо) "ба" **Худоё** ва **Ҷаҳт**.

- Вхо аст **фарзанди зан**?

→ **Зан** ки аввалин меваҳои Масехро овард (144 000) модари ҳамаи мост,  
**Ерусалими осмонӣ** ва фарзандаш, **аввалин меваҳои Масех (144 000)** ба даст оварда  
мешавад **Худоё**  
ва тахти ӯ (ба воситаи 1-ум).<sup>540</sup>

→ **Писари мард** (фарзанди зан, **Ишя 66:7–8**): **Аввалин меваҳои Масех** **144,000**.

<sup>537</sup>Видеои 6. «Худованд Худои шумо мешавад».

[www.therhemaofthelord.com/course2/6-the-book-of-the-generations-from-adam-to-jesus-the-sons-of-israel-israel/](http://www.therhemaofthelord.com/course2/6-the-book-of-the-generations-from-adam-to-jesus-the-sons-of-israel-israel/).

<sup>538</sup>Видеои 24, "(Ту Ерусалими муқаддас ҳастӣ) аз кӯҳи Сион дар Ерусалим ба мо овардай (1/3)."»

[www.therhemaofthelord.com/new-jerusalem/24-the-house-of-god-you-are-the-holy-jerusalem/](http://www.therhemaofthelord.com/new-jerusalem/24-the-house-of-god-you-are-the-holy-jerusalem/).

<sup>539</sup>Ба "[Расми 6-1] Аҳамияти рӯҳонии офтоб, моҳ ва ситораҳо" мувоҷиҳат кунед.

<sup>540</sup>Ба "(**Ваҳй 12:4–5**) **Зане** (**Ерусалими осмонӣ**) **писаре** ба дунё овард (144 000)."»

Худованд калисоро мегирад **нахустзода** ё калисоҳои **Масех** (Нахустин меваҳои Масех, ки дар он зиндагӣ мекарданд

Худованд дар шаҳри Довуд, ки дар он ҷо Масехи Худованд таваллуд шудааст) ба шаҳри Худои Ҳай, ки он аст

Ерусалими осмонӣ.<sup>541</sup> Онҳо "ба" дастгир карда мешаванд **Худоё** ва тахти Ҷ.

→ **Асои оҳан: 144,000** ки асарҳои онҳоро нигоҳ дошта Писари Худо то охири вақлат дода мешавад бар халқҳои ғайрияхудӣ, ва онҳоро бо ғизо медиҳад **як асои оҳан** монанди зарфҳои кулолгаре, ки дар он шикастаанд  
доначунон ки Ҷ аз Падари Худ гирифтааст (Ваҳй 2:26-27).<sup>542</sup>

---

<sup>541</sup>Аз Ваҳй 2:23.

<sup>542</sup>Аз Ваҳй 2:26-27.

The earth & The ground

The heaven and the earth<sup>H776</sup> is God's creation in the beginning (Gen.1.1) and God called the dry<sup>H2004</sup> land Earth<sup>H776</sup>. (Gen.1.10)  
 Before the LORD God formed man of the dust of the ground, the ground (ʾāḏāmā)<sup>H127</sup> was already watered by a mist<sup>H108</sup> from the earth<sup>H776</sup> (Gen.2.6).  
 → Meaning, after the ground<sup>H127</sup> was cursed by the LORD God (Gen.3.17), the earth<sup>H776</sup> has lost the mist<sup>H108</sup>. (Gen.2.6)  
 → It was the ground (ʾāḏāmā)<sup>H127</sup> that was cursed not the earth (eres) the dry land<sup>H2004</sup> H776 which was God's creation in the beginning.  
 → Which is why the treasure of the kingdom of heaven could be hidden in earthen field (or in the world) for man<sup>H120</sup> to fill and find it (1Co.2.7),  
 → The Kingdom of heaven is like unto treasure hid in a field (Mat.13.44), the field is the world (Gen.1.10) (into) (Gen.1.10) our glory. (1Co.2.7)  
 (We speak the wisdom of God in a mystery, even the hidden wisdom, which God ordained before the world/perpetuity of time of the world).

God is a spirit (Jhn.4.24) and the LORD God is holy (Lev.19.2), and he which hath called you is holy (1Pe.1.15), and he that is called, being free, is Christ's servant (1Co.7.22).  
 → God = Spirit. Holy = Christ  
 → The Holy Spirit is the spirit of God in Christ, and God is present in Christ as one (Jhn.17.23)  
 → I will give thee the treasures of darkness, and hidden riches of secret places, that thou mayest know that I, the LORD, which call thee by thy name, am the God of Israel." (Isa.45:3)

Col.2.1 For I would that ye knew what great conflict I have for you, and for them at Laodicea, and for as many as have not seen my face in the flesh;  
 That their hearts might be comforted, being knit together in love, and unto all riches of the full assurance of understanding,  
 to the acknowledgement of the mystery of God, and of the Father, and of Christ; (Col.2.2) In whom (Christ) are hid all the treasures<sup>Gen.2.4</sup> of wisdom and knowledge. (Col.2.3)

If Christ is holy, how can we have this heavenly treasure (wisdom & knowledge) in earthen vessels (or vessels that is of earth) (2Co.4.7)?  
 → It is possible because Christ Jesus came into the world to save sinners (1Ti.1.15). In him we live, and move, and have our being (Act.17.28).  
 → Hereby know we that we dwell in him, and he in us, because he hath given us of his Spirit (Jho.4.13).  
 → Because we have this treasure in earthen vessels, it is impossible for us to have the heavenly treasure unless we dwell in Christ, which ascertains that the excellency of the power is of God, and not of us (2Co.4.7).

The ground (ʾāḏāmā)<sup>H127</sup> G1093

The ground (אָדָמָה, Strong's H127)<sup>H127</sup> is feminine noun and is transliterated as "ʾāḏāmā", and it has its etymology of a verb form "ʾāḏam" (אָדַם, Strong's H119)<sup>H119</sup> meaning "red."  
 → The proper masculine noun ʾāḏām (אָדָם, Strong's H120) is the same as the masculine noun ʾāḏām (אָדָם, Strong's H120), which is from Strong's H119.



The LORD said to Moses in Exo.3:5, "Put off thy shoes from off thy feet, for the place whereon thou standest is holy ground."<sup>H127</sup>  
 Then the same scripture is quoted in Act.7.33, "Put off thy shoes from thy feet: for the place where thou standest is holy ground."<sup>H1093</sup>

→ In Luk.8.27, however, the ground (Strong's G1093) is mostly translated as "the earth." According to Exo.3:5 and Act.7.33, the earth (Strong's G1093) from Matthew 6:10, "Thy kingdom come. Thy will be done in earth<sup>G1093</sup>, as it is in heaven," should also be translated as "ground": "Thy kingdom come. Thy will be done (on) <sup>G1093</sup> (ground), <sup>G1093</sup> as it is in heaven."

What is the significance of correctly interpreting ground (ʾāḏāmā)<sup>H127</sup> G1093 as "ground"?

→ The ground<sup>H127</sup> was cursed by the LORD God (Gen.3.17), the earth<sup>H776</sup> has lost the mist<sup>H108</sup> and the sin entered into the world (Rom.5.12)  
 → Because the sin entered through the cursed ground of the dry earth, Christ Jesus came into the world to save sinners (1Ti.1.15) from the cursed ground (or grave which is set in the sides of the pit). (Eze.32.23).

Therefore, the meaning of Thy kingdom come. Thy will be done (on) <sup>G1093</sup> (ground), <sup>G1093</sup> as it is in heaven (Mat.6:10) should be interpreted as follows:

**The Lord (ʾāḏāmā)<sup>H127</sup> GOD (ʾyḥōvāh)<sup>H410</sup> to cause the sinners to come up out of their graves and bring them (God's) people Israel, 2Sa.7.23 into holy ground of Israel (Eze.37.12), and they will become the first-fruits at Christ's coming (1Co.15.23)**

And call no man your father upon the earth (ground),<sup>G1093</sup> for one is **Your Father, which is in heaven** (Mat.23.9)

**His will**

**Our Father** which art in heaven,<sup>H127</sup> Hallowed be thy name (Mat.6.9)

Thy kingdom come, **Thy will be done (on the cursed) ground<sup>G1093</sup> on earth (to bring your people Israel to holy ground)** as it is in heaven (Mat.6.10).



(Ваҳй 12:6) ʼоло зан барои 1260 рӯз гизо гирифтанд ба биёбон гурехт

**Ваҳй 12:6** Ва он зан ба биёбон гурехт, ки дар он ҷое аз <sup>G575</sup>Худоё, ки онҳо бояд гизо диҳанд (гизо диҳанд) <sup>G5142</sup>вай дар он ҷоҳазору дусаду шаст (1260) рӯз.

☞ **Ваҳй 12:6** Пас зан (**Ерусалими осмонӣ** ё **Кӯҳи Сион** ки он шаҳри Худои Ҳай аст, **Ибр 12:22**) ба биёбон гурехт, ки дар он ҷо **Худоё** барои гизо додан ҷое тайёр карда буд барои **1260 рӯз**.

- Чаро зан (**Ерусалими осмонӣ**) пас аз хосили аввалин ба биёбон гурехт **Масех** дастгир шуданд то **Худоё** ва тахти ӯ?

**Матмо 23:37** Эй Ерусалим, Ерусалим,

*Ту, ки анбиёро мекушӣ ва онҳоро, ки ба сӯи ту фиристода шудаанд, сангсор мекунӣ, чанд бор фарзандони туро ҷамъ мекардам, чунон ки мурғ ҷӯҷаҳои худро зери болҳои худ ҷамъ мекунад, ва шумо намехоҳед!*

**Матмо 23:38** Инак, хонаи шумо ба дасти шумо хароб шудааст (**биёбон**). <sup>G2048</sup>

**Матмо 23:39** Зеро ба шумо мегӯям: минбаъд Маро нахоҳед дид, то даме ки бигӯед:

**Хушо кесе ки ба исми меояд Худованд (кирос).** <sup>G2962</sup>

→ Пас аз ба даст овардани хосили аввалин, онҳое ҳастанд, ки дар замини Ерусалим мондаанд (ки он Ерусалими осмонӣ дар боло нест) ҳамон қасонанд, ки дар анбор ҷамъ карда шаванд. **Худованд** **Худо** (дар он ҷо аввалин меваҳои Масех ҳастанд) ва ҳамин тавр хонаи онҳо дар биёбон мемонад. Минбаъд онҳо дигар дида наметавонанд **Худованд** то рузи **Худованд**, балки онҳое, ки ба номи онҳо умед бастаанд **Худованд** наҷот хоҳад ёфт.

→ Ин барои иҷро кардан аст "**асроп** аз нобиноӣ дар як қисми Исроил то даме ки пуррагии ғайрияҳудиён дарояд» (**Ба Рӯм 11:25**). Хамаи халқҳо хоҳанд дид **Худованд** (**Худованд**) бо ҷашмони табиашон вақте ки пои У бар куҳи **Зайтун** дар рузи **Худованд**, ва онҳо хоҳанд донист, ки ӯст **Худои бузург**. <sup>544</sup>

(Ваҳй 12:7–9) Ҷанг дар осмон (Аждаҳои бузург ва фариштаҳояш аз осмон ба замин ронда шуданд)

**Ваҳй 12:7** Ва дар осмон ҷанг буд: Микоил ва фариштагонаш бар зидди аждаҳо меҷангиданд; ва аждаҳо ва фариштагонаш меҷангиданд,

**Ваҳй 12:8** Ва пирӯз нашуд; ва ҷои онҳо дигар дар осмон ёфт нашуд.

**Ваҳй 12:9** Ва аждаҳои бузург, он мори кӯҳна, ки Иблис ва Шайтон ном дошт, ронда шуд, ки тамоми ҷаҳонро фиреб медиҳад; ба замин андохта шуд (замин), <sup>G1093</sup> ва фариштагонаш бо ӯ ронда шуданд.

☞ **Ваҳй 12:7** Он гоҳ дар осмон ҷанг буд.

**Майкл** ва фариштагонаш бар зидди аждаҳо ҷангид; ва аждаҳо ва фариштагонаш меҷангиданд,

☞ **Ваҳй 12:8** Вале онҳо ғолиб наоманд ва ҷои онҳо дигар дар осмон ёфт нашуд.

☞ **Ваҳй 12:9** Ва **аждаҳои бузург** ронда шуд, ки **мори кӯҳна**, даъват **Иблис**, <sup>G1228</sup> ва **Шайтон**,

ки тамоми ҷаҳонро фиреб дода; вай ба замин андохта шуд, ва фариштагонаш бо ӯ ронда шуданд.

- Аждаҳои бузург, мори кӯҳна, Иблис ва Шайтон

#### • Аждаҳои бузург

→ Аждаҳои бузург (мори кӯҳна ва Иблис номида мешавад) ва Шайтон бо фариштаҳояш ба замин андохта шуданд. <sup>545</sup>

**Ҳасм 1:21** Ва **Худоё** фарида шудааст **бузург** китҳо (**аждаҳо**), <sup>H8577</sup>  
ва ҳар ҳайвони зиндае, ки об ба вучуд овард

<sup>544</sup>Ба "(Ваҳй 19:15–18) Ҳармиҷидӯн (ғазоби Худои Қодири Мутлақ).»

<sup>545</sup>Ба "[Расми 13-4] Шаҳри бузурги Бобил" муроҷиат кунед.

фаровон, мувофиқи қинсашон, ва ҳар мурғони болдор мувофиқи қинсаи; ва Худо дид, ки ин хуб аст.

- Дар рӯзи панҷуми офариниши Ҷ, **Худоё** офарида шудааст **аждаҳои бузург** ва ҳар мавҷуди зиндае, ки ҳаракат мекунад, ки бо он обҳо фаровон меоварданд ([Ҳаст 1:21](#)).<sup>546</sup>
- Аммо **аждаҳои бузург** тамоми оламро, ки ингибиторони заминанд (**замин ва азбаҳр**, [Ваҳй 12:7–9](#)).<sup>547</sup>

(Аждаҳои бузург кист?)

[Ҳиз 29:3](#) Бигӯ ва бигӯ: "Худованд чунин мегӯяд <sup>"Н136</sup> **ХУДО**, <sup>Н3069</sup>

Инак, ман зидди ту ҳастам, **Фиръавн подшоҳи Миср**, **аждаҳои бузург** ки дар миёни вай хобидаст **даръёҳо**, <sup>Н2975</sup>

ки гуфтааст: «Эй ман». **дарё** <sup>Н2975</sup> аз онҳо ман аст, ва ман онро барои худ сохтаам.

[Ҳиз 29:4](#) Аммо ман дар даҳони ту қалмоқҳо хоҳам гузошт, ва моҳии дарёҳои туро ба тарозуи ту часпида хоҳам кард,

ва туро аз миёни ту берун хоҳам овард **даръёҳо**,

ва ҳама **моҳӣ** аз **тударъёҳо** ба тарозуи ту часпида хоҳад шуд.

[Ҳиз 29:5](#) Ва туро ва тамоми моҳиёни дарёҳои туро дар биёбон партофта хоҳам гузошт;

ту бар саҳроҳои кушод меафтӣ; туро чамъ нахоҳанд кард ва чамъ нахоҳанд шуд;

Туро барои гӯшт ба ҳайвонҳои саҳро ва мурғони осмон додаам.

→ **Аждаҳои бузург** дар миёни худаш (**Фиръавн подшоҳи Миср**) даръёҳо. Зеро ин Фиръавн ба аждаҳои бузург хизмат мекунад, ӯро Чӯч, Антимасеҳ меноманд.<sup>548</sup>

#### • Мори кӯҳна

[Ҳастӣ 3:1](#) Ҳозир **мор** аз ҳама ҳайвони ваҳшӣ бештар махфӣ буд (**хаёт**) аз майдонки Худованд Худо офаридааст.

Ва ба зан гуфт: «Оре, Худо гуфтааст: "Аз ҳар дарахти боғ нахӯред?"

→ Он аждаҳои бузург аст "**мор**" ки занро дар боғи Адам «фирефт» ([1Т 2:14](#)).<sup>549</sup>

→ Ин **мори кӯҳна** нозуктарин мавҷудоти зинда аст ([Ҳастӣ 3:1](#)) дар ҷаҳон (саҳро, [Матто 13:38](#)).

#### • Шайтон

[Луқо 10:18](#) Ба онҳо гуфт: «Ман дидам». **Шайтон** <sup>Г4567</sup> чунон ки барк аз осмон меафтад.

[2Қр 11:13](#) Зеро ки ҳаввориёни козиб чунинанд, <sup>Г5570</sup> коргарони маккор, худро ба расулони **Масеҳ**.

[2Қр 11:14](#) Ва ҳеч тааҷҷубовар нест; барои **Шайтон** <sup>Г4567</sup> худ ба фариштаи нур (нури Худо) табдил меёбад. <sup>Г5457</sup>

[1Қр 5:5](#) Барои он ки чунин шахсро ба шайтон супорад, то ки ҷисм нобуд шавад,

то ки рӯҳ дар рӯзи Худованд Исои Масеҳ наҷот ёбад.

[Луқо 22:3](#) Баъд даромад **Шайтон** <sup>Г4567</sup> ба Яҳудо, ки Исқариот ном дошт, ки аз шумораи дувоздаҳ аст.

[Аъмол 5:3](#) Аммо Петрус гуфт: «Эй Ҳанониё! **Шайтон** <sup>Г4567</sup> дилатро пур кард ба Рӯҳулқудс дурӯғ гуфтан,

ва як қисми нархи заминро нигоҳ доштан (*апораи замин* <sup>Г556</sup>)?»

→ **Шайтон** як мавҷуди рӯҳонӣ аст, ки аз осмон афтадааст, бинобар ин худро ҳамчун фариштаи нури Худо пинҳон мекунад.

ҷисмро нобуд созад. Ин **Шайтон** ба дили инсон дохил мешавад, ва худро ҳамчун расулони **Масеҳ** дар

барои фиреб додани дигарон. Ин мавҷудоти шайтонӣ бо пайғамбари козиб, ки аз ҳайвони дуюм аст, мувофиқат мекунад.<sup>550</sup>

<sup>546</sup>Видео 1. "Дар ибтидо ва қадамҳои офариниш." [www.therhemaofthelord.com/course1/lesson1/](http://www.therhemaofthelord.com/course1/lesson1/).

<sup>547</sup>Ба "[Расми 13-4] Шаҳри бузурги Бобил" муроҷиат кунед.

<sup>548</sup>Ба «Расми 19-1» аз боби 19 нигаред.

<sup>549</sup>Видеои 5. «Табдил ёфтани Одам ба бокираи доно».

[www.therhemaofthelord.com/course1/5-from-adam-to-bride-a-summary-of-gods-creation/](http://www.therhemaofthelord.com/course1/5-from-adam-to-bride-a-summary-of-gods-creation/).

<sup>550</sup>Муроҷиат кунед [Ваҳй 13:14](#), [Ваҳй 19:20](#).

• **шайтон**: Қудрати марг дорад

[Ибр 2:14](#) Пас, азбаски фарзандон шарикони гўшту хун ҳастанд, ҳудаш низ шарики он буд ба якхела; то ки ба воситаи мамот касеро, ки қудрати мамот дошт, нест кунад,

яъне [шайтон](#); <sup>G1228</sup>

[Луқо 4:33](#) Ва дар кунист марде буд, <sup>G444</sup> ки рӯҳи нопок дошт [шайтон](#), <sup>G1140</sup> ва фаръёд зад бо овози баланд,

[Мат 9:32](#) Вақте ки онҳо берун рафтанд, инак, марди гунгро назди Ё оварданд <sup>G444</sup> дошта бо [шайтон](#). <sup>G1139</sup>

[Матто 17:18](#) Ва Исо сарзаниш кард [шайтон](#); ва аз вай берун рафт, ва кўдак аз ҳамон соат шифо ёфт.

[Яъқуб 4:7](#) Пас, худро ба [Худоё](#). Муқовимат кунед [шайтон](#), <sup>G1228</sup> ва аз шумо мегурезад.

[Аъмол 13:10](#) Ва гуфт: Эй пур аз ҳар макру фасод, эй фарзанд (писар) <sup>G5207</sup> аз [башайтон](#), <sup>G1228</sup>

эй душмани тамоми адолат, оё бас намекунад, ки роҳҳои рости Худовандро вайрон кунед?

[Юҳанно 8:44](#) Шумо аз падари худ ҳастед [шайтон](#) ва ҳавасҳои падари худро ба ҷо хоҳед овард. Ё қотил аз ибтидо, ва дар ростӣ сокин нашавед, зеро ки дар Ё ростӣ нест.

Вақте ки ӯ дурӯғ мегӯяд, аз ҳудаш мегӯяд, зеро ӯ дурӯғгӯй ва падари он аст.

[Матто 12:24](#) Аммо фарисиён инро шунда, гуфтанд:

Ин шахс на девҳоро берун мекунад, балки ба воситаи Баал-Забули мир (ҳоким) <sup>G758</sup> аз

[шайтонҳо](#). <sup>G1140</sup>

→ **шайтон** қудрати марг дорад ва ӯ охири душмани несту нобудшуда аст. <sup>551</sup>

→ Ин **шайтон** рӯҳи палид дорад, ки метавонад ба одам дохил шавад.

- Аммо агар шумо ба шайтон муқобилат кунед ба номи Исо, вай аз шумо мегурезад.

→ Ин **шайтон**, ки писарон дорад ва падари онҳост, аз аввал қотил ва дурӯғгӯ аст.

→ Ҳокими **шайтонҳо** аст Белзеуб.

([Ваҳй 12:10-11](#)) Наҷот, қудрат, Малакути Худои мо ва қудрати Масеҳи Худо омад

[Ваҳй 12:10](#) Ва овози баланде шундаам, ки дар осмон мегуфт:

Акнун наҷот ва қувват омад (қудрат), <sup>G1411</sup>

ва Малакути Худои мо, ва қудрат (мақом) <sup>G1849</sup> аз Масеҳи худ:

зеро ки айбдоркунандаи бародарони мо, ки шабу рӯз дар ҳузури Худои мо онҳоро айбдор мекард, сарнагун шудааст.

☞ [Ваҳй 12:10](#) Тдар осмон овози баланде шундаам, ки мегуфт:

"Ҳозир **наҷот**, ва **қувва**, ва **салтанати мо** **Худоё**, ва **макомот аз Ё** (Худо) **Масеҳ** <sup>552</sup> омадаанд.

Барои айбдоркунандаи бародарони мо, ки пеш аз мо онҳоро айбдор карда буд **Худоё** **шабу рӯз**,

буд

партофтан».

→ **Наҷот**, **қувва**, **Малакути Худои мо**, ва **қудрати Масеҳи Худо** омадаанд.

[Ваҳй 12:11](#) Ва онҳо бар ӯ ғолиб омаданд

бо хуни Барра (арнион), <sup>G721</sup> ва бо калима (логотип) <sup>G3056</sup> аз шаҳодати онҳо (шоҳид); <sup>G3141</sup>

ва ҷони худро дўст намедоштанд (ҷонҳои) <sup>G5590</sup> то марг.

☞ [Ваҳй 12:11](#) Ва онҳо (бародарони мо) ба хуни ӯ бар (аждаҳо) ғолиб омаданд **Барра**,

ва аз ҷониби **логотипҳо** аз онҳо **шоҳид**, ва онҳо худро дўст намедоштанд **ҷонҳо** ба марг.

([Ваҳй 12:12-13](#)) Аждаҳо, ки вақти кўтоҳ дорад, занро таъқиб мекунад (ғазоби шайтон)

[Ваҳй 12:12](#) Бинобар ин <sup>G1223G5124</sup> Шод шавед, эй осмон ва сокинон.

Вой бар мардуми замин (замин) <sup>G1093</sup>

<sup>551</sup>Ба "[Ваҳй 20:5-6](#)) *Аввалин эҳё*" барои тафсилоти бештар.

<sup>552</sup>Мурочиат кунед [Ваҳй 11:15](#).

ва аз баҳр! зеро ки иблис бо хашми азиме назди шумо фуруд омад,<sup>G2372</sup>  
зеро медонад, ки фурсати андаке дорад.

- ☞ [Ваҳй 12:12](#) Пас, шод бошед, эй осмон, ва шумо, ки дар он сокинон.  
**Вой** ба сокинони замин ва баҳр!  
Зеро ки иблис бо ғазаби азиме назди шумо фуруд омад,  
зеро медонад, ки ӯ (аждаҳо) вақти кӯтоҳ дорад.

[Ваҳй 12:13](#) Ва чун аждаҳо дид, ки ба замин (замин) андохта шудааст,<sup>G1093</sup>  
занеро, ки мардро ба дунё овард, таъқиб мекард (мард)<sup>G730</sup> фарзанд (писар).

- ☞ [Ваҳй 12:13](#) Ва чун аждаҳо дид, ки ба замин партофта шудааст,  
занеро, ки зоида буд, таъқиб мекард **мард писар**.

- **Зан** (Иерусалими осмонӣ) ки 144.000 сарро ба вучуд овардааст, холо дар биёбон гизо дода мешавад аз **Худоё**. Аждаҳо занонро таъқиб мекард, то ки боқимондаашро таваллуд накунад боқимондаҳо.

([Ваҳй 12:14](#))<sup>^</sup>унин занро «як сол, сол ва ним сол гизо мегирад»

[Ваҳй 12:14](#) Ва ба зан ду боли уқоби бузург дода шуд,  
то ки вай ба биёбон парвоз кунад, ба макони худ, ки дар он аст  
муддате ғизо гирифта,<sup>G1563G2540</sup> ва замонҳо,<sup>G2540</sup> ва халф<sup>G2255</sup> замоне,<sup>G2540</sup> аз руи мор.

- ☞ [Ваҳй 12:14](#) Бба зан ду дода шуд (2) **болҳо** аз уқоби бузург,  
то ки вай ба биёбон ба макони худ парвоз кунад, ки дар он ҷо вай ғизо мегирад  
**замоне** (вақти муқарраршуда, сифат. [Тит 1:3](#)),<sup>G1563G2540</sup> ва **маротиба** (вақти муқарраршуда,  
**чамъ**),<sup>G2540</sup>  
ва<sup>G2532</sup> **ним**<sup>G2255</sup> **замоне** (ним вақт, якка),<sup>G2540</sup> аз руи мор.

- **Уқоби бузург** **вболҳои оншоҳаи баландтаринро** гирифта метавонад<sup>H6788</sup> ([Ҳиз 17:3](#)) ва лонаашро дар он ҷо созад ([Айюб 39:27](#)).  
→ Шоҳаи баландтарин шоҳаи адолат аст, ё Худованд адолати мост, ки дар он Ерусалим саломат боши ([Ирмиё 33:15–16](#)). 2 боли уқоби бузург эҳтимолан «ду писарро (2 **шоҳидон**)» ки ба замин фиристода мешавад, то 1260 рӯз пеш аз омадани бузургон нубувват кунад, ва рӯзи мудҳиш **Худованд**.<sup>553</sup> Онхое, ки дар замин мондаанд, ба номи худ умед мебанданд **Худованд** ва дараз они **Худованд** лона.

[Расми 12-6] **Як замон** ва **маротиба** ва **ним вақт** (**тақсимоти вақт**, ё **ним**)

- Бино бар [Ҳастӣ 1:14](#), аломатҳо<sup>H226</sup> аз (1) **фаслҳо**,<sup>H4150</sup> (2) **рӯз**,<sup>H3117</sup> ва (3) **сол**<sup>H8141</sup> аз ҷониби Худо идора карда мешаванд чароғҳои осмон, ки рӯзро аз шаб ҷудо мекунанд.<sup>554</sup>

[Ҳастӣ 1:14](#) Ва **Худоё** гуфт: Бигзор чароғҳо бошанд<sup>H3974</sup> **дар фалаки осмон**  
ки рӯзро аз шаб ҷудо кунад;  
ва бигзор онҳо бошанд **аломатҳо**,<sup>H226</sup>  
(1) ва барои **фаслҳои сол** (зидҳо),<sup>H4150</sup>  
(2) ва барои **рӯз** (вақти муқарраршуда),<sup>H3117</sup>  
(3) ва **сол**.<sup>H8141</sup>

<sup>553</sup>Ба "[Ваҳй 11:3–4](#)) *Ду (2) шоҳид*»

<sup>554</sup>Видеои 8. «Ҳафт иди Худованд барои банӣ-Исроил». [www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/8-the-seven-feasts-of-the-lord-for-the-sons-of-israel-jesus-from-male-child-ба оро/](http://www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/8-the-seven-feasts-of-the-lord-for-the-sons-of-israel-jesus-from-male-child-ба оро/).

(1) **Мавсими** (mô'éd, СтронгH4150): «Идҳо» аз **Ибодат 23:2** ва «фаслҳо» аз **Хастӣ 1:14** ҳамон калима мебошанд

- **Фаслҳои сол:** Зиёфат ё чамъомад (tûin, СтронгH4150, mô'éd) маънои "вақти таъиншуда" ё "**фаслҳои сол.**»

**Ибодат 23:2** *Худованд* ба Мусо сухан ронда, гуфт: **Ибодат 23:1**,

«Сухан гӯед **писарон**<sup>H1121</sup> аз **Исроил** ва ба онҳо бигӯ:  
Дар бораи **идҳо** (mô'éd, мавсим)<sup>H4150</sup> аз **Худованд**,  
ки шумо онҳоро чамъомадҳои муқаддас эълон кунед,  
ҳатто инҳо идҳои ман ҳастанд (mô'éd, мавсим, **Хастӣ 1:14**).<sup>H4150</sup>

**Дон 12:7** Ва ман он мардро шундам<sup>H376</sup> либоси катон дар бар, ки бар оби дарё буд,  
ҳангоме ки дасти рост ва чапашро сӯи осмон бардошт,  
ва ба зиндаи то абад қасам хӯред, ки ин барои он хоҳад буд  
**замоне** (mô'éd, ид, **Хастӣ 1:14**),<sup>H4150</sup> **маротиба** (mô'éd, идҳо),<sup>H4150</sup>  
**ваним** (миёни ид);<sup>H2677</sup> ва ҳангоме ки ӯ анҷом хоҳад дод  
пароканда кардани қудрат (даст)<sup>H3027</sup> аз халқи муқаддас, ҳамаи ин ба анҷом хоҳад  
расид.

→ Аз ин рӯ, «як вақт, вақт ва ним» аз **Дон 12:7**, метавон ҳамчун "тафсир кард **зиёфат, зиёфат ва байни ид** «аз ҳафт иди **Худованд** барои банӣ-Исроил.<sup>555</sup>

\* Аз "[3] 70 ҳафтаи Дониёл" гирифта шудааст.

Tribulation Daniel's 1st half of 70th week		Great Tribulation Daniel's 2nd half of 70th week			Armageddon
(John is partakers in Tribulation with his brethren, Rev 1:9)		Abomination (AOD)	The hour of temptation (Rev 3:10)	Wrath of God (Rev 16)	
1,260 days	The times of the Gentiles	250 days	790 days	250 days	
Time (feast), Times (feasts), & the dividing (midst) of time (Dan 7:25, Dan 12:7)					
Feast (of Passover, Unleavened, Firstfruits)	The midst of the feast		Feasts (of Trumpet, Atonement, Tabernacles)		

(Рӯзи Панतिकост: Миёнаи ид)

**Юханно 7:14** Акнун дар бораи **дар байни ид Исо** ба маъбад рафта, таълим меод.

**Юханно 7:15** Ва яҳудиён дар ҳайрат монданд ва гуфтанд:

Чӣ тавр ин шахс ҳарфҳои медонад, дар ҳоле ки ҳеҷ гоҳ омӯхта нашудааст?

**Юханно 7:16** Исо дар ҷавоби онҳо гуфт: «Таълимоти Ман аз он Ман нест, балки аз он **Фиристандаи Ман аст**».

**Юханно 7:17** **Агар касе иродаи ӯро ба ҷо оварад, вай аз таълимот огоҳ хоҳад шуд, хоҳ аз Худо бошад, хоҳ аз худам бигӯям.**

**Юханно 7:18** Ҳар кӣ аз худ сухан гӯяд, ҷалоли худро меҷӯяд, аммо касе ки ҷалоли ӯро

меҷӯяд

ки ӯро фиристодааст, ин дуруст аст, ва дар вай ҳеҷ ноинсофӣ нест.

→ Кай **рӯзи Панतिकост** пурра омад, Рӯҳулқудс хонаи имондоронро пур кард (**Амал 2:1-2**), ва каломи (логос) пур аз шароби нав (рема) менӯшиданд.

- Ҳамин тавр, имондороне, ки Рӯҳулқудсро қабул кардаанд, таълимот доранд,

ки ин аст

аз онҳо Худо, на аз онҳо онҳо (**Аъмол 2:13**).

(2) **рӯз** (ё, СтронгH3117) дар **Хастӣ 1:14** ҳамон калимаи Стронг аст **G2250** (hēmera) дар юнонӣ.

- **Рӯзо:** "Рӯз (hēmera)" дар **Хастӣ 1:14** ки дар он истифода мешавад **Ваҳй 12:14**, ишора мекунад «Қабулшуда **вақти муайян** барои **рӯзаз наҷот**" (**2Кр 6:2**) барои бокимондаи тухми зан дар **Ваҳй 12:17**.

**Ваҳй 12:14** *Бба зан ду дода шуд (2) болҳо аз уқоби бузург,*

<sup>555</sup>Ба "[3] 70 ҳафтаи Дониёл" мувоҷиат кунед.

то ки вай ба биёбон ба макони худ парвоз кунад, ки дар он ҷо вай ғизо мегирад

замоне(вақти муқарраршуда, Тим 1:3), <sup>G1563G2540</sup> вамаротиба(вақти муқарраршуда), <sup>G2540</sup> ваним <sup>G2255</sup> замоне(ним вақт), <sup>G2540</sup> аз руи мор.

(**Нисфи муҳлат**)

→ Дар хотир доред, ки вақти қабули 1-ум 250 рӯз пеш меояд нисфи қарз вақт, муҳлати қабули 2-юмро ба 250 рӯз пеш гузаронд охири ҳафтаи 70-уми Дониёл.


2Қр 6:2(Зеро ки мегӯяд: "Дар замоне сухани туро шунидаам"<sup>G2540</sup> қабул шуд ва дар рӯз<sup>G2250</sup> аз начот Оё туро ёрӣ додам: инак, вақти муқаррар аст,<sup>G2540</sup> инак, ҳоло аст рӯз<sup>G2250</sup> аз начот.)

→ Зеро ки зан дар биёбон 1260 рӯз ғизо хоҳад гирифт, "як замон, вақт ва ним вақт" аз Ваҳй 12:14 маънидод кардан мумкин аст "вақти муайян, вақтҳои муқарраршуда, ваним муҳлатвақт," аз 1260 рӯз.

Ваҳй 12:6 Он гоҳ зан ба биёбон гурехт,

дар кучо Худоё барои гизо додан ҷое тайёр карда буд барои 1260 рӯз.

\* Аз «[3] 70 ҳафтаи Дониёл».



(3) Соли (шана, Стронг H8141) дар Ҳастӣ 1:14 ҳамчун тақсимоти вақт, ченаки вақт, ишораи синну сол ё солҳои умрин чунин тағйирёбии фасло, бахору тобистон, тирамоҳ ва зимистон.<sup>556</sup>

- Солҳо: Замоне ('idan, Strong's H5732), маротиба, <sup>H5732</sup> ва тақсимоти вақт <sup>H5732</sup> дар Дон 7:25 ишора мекунад солона

<sup>556</sup> H8141 - šānâ - Луғати ибронии Стронг (кјv). "Библия ҳарфи қабуд. 2 сентябри соли 2023 дастрас шудааст. <https://www.blueletterbible.org/lexicon/h8141/kjv/wlc/0-1/>.



**вақт** **чаҳорчӯба** тавсиф дар [Дон 4:16-32](#).<sup>557</sup>

[Дон 7:25](#) **Подшоҳи дигар** бар зидди Худои Таоло сухан хоҳанд гуфт,<sup>H5943</sup>  
 ва муқаддасони Ҳаққи Таолоро фарсуда хоҳад кард ('eludn),<sup>H5946</sup>  
 ва ният доранд, ки замонро иваз кунанд<sup>H2166</sup> ва қонунҳо:<sup>H1882</sup>  
 Он гоҳ муқаддасон ба дасти ӯ дода хоҳанд шуд, то даме **замоне** (сол, [Дон 4:23-](#)

[25](#))<sup>H5732</sup>

**ва маротиба** (сол)<sup>H5732</sup> ва **тақсимот** (ним)<sup>H6387</sup> **аз вақт** (сол).<sup>H5732</sup>

- Подшоҳи Малакути Нави Бобил (модшоҳии 7-ум) аз одамон ронда мешавад ва бо у сукунат хоҳад кард **хайвонҳо** аз саҳро ва ҳафт (**7**) **маротиба** мегузарад ([Дон 4:23-](#)

[25](#)).

→ Ҳафт (**7**) **маротиба**<sup>H5732</sup> ишора ба ҳафтаи 70 Дониёл ё **7 сол** ҳафтаи 70-уми Дониёл, ки мусибат, давраи танаффус (барои гайрҳо) ва мусибати бузург.<sup>558</sup>

• **Чаро ҳафтаи 70-уми Дониёл 7 сол тӯл мекашад?**

→ «Муқаддасони муқаддас то замоне, замонҳо ва тақсимооти **вақт** ([Дон 7:25](#))» метавон чунин маънидод кард: «муқаддасони муқаддас ба дасти Антимасеҳ дода мешаванд то (охири) **сол, сол ва ним сол** ҳафтаи 70-уми Дониёл,» ки **7 сол**.<sup>559</sup>

[Дон 9:24](#) Ҳафтод (70) ҳафта барои қавми ту ва барои шаҳри муқаддаси ту муқаррар шудааст,

*ба охир расидани чиноят, ба гуноҳҳо хотима бахшидан, кафорати гуноҳ, адолати ҷовидонаро ба вучуд оварад, ба мӯҳри рӯё ва пешгӯӣ, тадҳин кардан* **муқаддас**<sup>H6944</sup> **аз муқаддас**.<sup>H6944</sup>

[Ибодат 25:8](#) Ва шумо ҳафт адад хоҳед шуд (**7**) **шанбеҳо аз сол**<sup>H8141</sup> ба ту, **Ҳафт (7) маротиба**<sup>H6471</sup> **Ҳафт (7) сол**,<sup>H8141</sup> ва фазои ҳафт (**7**) **шанбеҳо аз сол**<sup>H8141</sup> барои ту чиҳил мешавад (**40**) ва нӯҳ (**9**) **сол**.<sup>H8141</sup>

- **70 ҳафта**: Барои халқи Дониёл ва шаҳри муқаддас муайян карда шудааст ([Дон 9:24](#)).
- **7 шанбеи сол** = 7 шанбеи 7 сол (7 x 7 = **49 сол**) дар ҳама ([Ибодат 25:8](#)).

→ Бо назардошти он, ки 7 шанбеи 7 сол 49 сол аст, 1 шанбеи 1 сол ба 7 сол баробар аст,

Ҳафтаи 70-уми Дониёл (**1 ҳафта**) баробар ба 1 шанбе **7 сол**.<sup>560</sup>

\* Аз "[3] 70 ҳафтаи Дониёл" гирифта шудааст.

Tribulation		Great Tribulation		Armageddon
Daniel's 1st half of 70th week		Daniel's 2nd half of 70th week		
(John is partakers in Tribulation with his brethren, Rev 1:9)		Abomination (AOD)	The hour of temptation (Rev 3:10)	Wrath of God (Rev 16)
1,260 days	The times of the Gentiles	250 days	790 days	250 days
Time (feast), Times (feasts), & the dividing (midst) of time (Dan 7:25, Dan 12:7)				
Feast (of Passover, Unleavened, Firstfruits)	The midst of the feast	Feasts (of Trumpet, Atonement, Tabernacles)		
3 1/2 years (Christ's 1st coming for the Gentile nations & the Jews)	The 1st rapture will occur at the end of the Tribulation (Mat 24:29-36)	3 1/2 years (The Jews & the remnants come in the name of the Lord, Mat 21:9, Rev 12:17)		

<sup>557</sup>7 маротиба 7 сол аст ([Дон 4:23-25](#)).

<sup>558</sup>Дар ҳамон чо.

<sup>559</sup>Гирифта аз "[Расми 13-1] 7 салтанат (хоб ва рӯёҳои Дониёл)."

<sup>560</sup>Ба "[3] 70 ҳафтаи Дониёл" муроҷиат кунед.



- Хоб ва рӯъёҳои подшоҳи нави Бобил

Дон 4:19 Ва Дониёл, ки номаш Балташасар буд, як соат дар ҳайрат монд,  
ва андешаҳои ӯро ба ташвиш меовард. Подшоҳ сухан ронда, гуфт: «Эй Балташасар,

хоб набинад,

ё таъбири он, туро ташвиш меандозад.  
Балташасар дар ҷавоб гуфт: «Хоҷаам!  
ва таъбири он ба душманони ту.

Дон 4:20 **Дарахт** ки ту дидӣ, ки нашъунамо ва қавӣ буд, ки баландиаш то осмон мерасид,  
ва дидани он ба тамоми замин,<sup>H772</sup>

Дон 4:21 Ки баргҳоишон хушбӯӣ ва мевааш фаровон ва дар он хӯрок барои ҳама буд;  
ки дар зери он хайвонҳо <sup>H2423</sup> аз майдон <sup>H1251</sup> сукунат,  
ва мурғҳо дар шоҳаҳои онҳо <sup>H6853</sup> аз осмон маскани худро дошт:

Дон 4:22 **аст ту, эй подшоҳ**, ки санъат калон мешавад ва қавӣ мегардад:  
зеро ки бузургии ту калон шуда, ба осмон мерасад,  
ва ҳукмронии Ту то охири замин.

→ Набукаднесар подшоҳи бузурги салтанати Нео-Бобил буд, ки Ерусалимро хароб кард  
ва Яҳудоро ба асирий бурд.<sup>561</sup> Подшоҳи салтанати Бобули Нав хоби даҳшатборе дид  
ва рӯъёҳо дар сари ӯ буд, аммо танҳо Дониёл онҳоро бо кӯмаки Рӯҳулқудс тафсир карда

метавонист

(Дон 4:18).

(Тафсири Дониёл)

Дон 4:23 Ва ҳол он ки подшоҳ дид **нозир ва муқаддас** аз осмон фуруд меояд ва гуфт,  
**Дарахтро** канда кунед, ва нобуд кардани он;  
вале танаи решаҳои онро дар замин бимонед,<sup>H772</sup> ҳатто бо банди оҳану мис,  
дар алафи нарми саҳро; ва бигзор он аз шабнам аз осмон тар шавад,  
ва насиби вай бо ҳайвоноти саҳро бошад, то даме **хафт маротиба** (сол)<sup>H5732</sup> аз болои ӯ

гузаред;

Дон 4:24 Ин аст таъбир, эй подшоҳ, ва ин аст фармони Худои Таоло,<sup>H5943</sup>  
ки ба оғоям подшоҳ омадааст:

Дон 4:25 ки туро аз мардум дур кунанд,<sup>H606</sup> ва манзили ту бо ҳайвоноти саҳро хоҳад буд,  
ва туро мисли гавҳаи алаф мехӯранд, ва туро аз шабнам аз осмон тар хоҳанд кард,  
ва **хафт маротиба** (сол)<sup>H5732</sup>  
аз болои ту убур хоҳад кард, то бидонӣ, ки Ҳаққи Таоло дар Малакути Одамҳо

ҳукмронӣ мекунад,

ва ба ҳар кӣ бихоҳад, медиҳад.

Дон 4:26 Ва дар ҳоле ки фармуданд, ки танаи решаҳои дарахтро тарк кунанд;  
Малакути ту барои ту боварӣ хоҳад дошт, пас аз он ту хоҳӣ донист, ки осмон  
ҳукмронӣ мекунад.

Дон 4:27 Пас, эй подшоҳ, бигзор маслиҳати ман ба ту мақбул бошад ва гуноҳҳои худро бо  
**адолат**, ва гуноҳҳои туро, ки ба мискинон марҳамат мекунӣ;  
агар он оромии туро дароз кунад.

→ 4 рӯҳи осмон, ки дар баҳри бузург ҳастанд, 4 ҳайвони бузург аз баҳр мешаванд.

Ин ҳайвонҳо мавҷудоти рӯҳонии осмон ҳастанд, ки аз баҳри бузург пайдо мешаванд ва ба

баҳр хоҳанд шуд

подшоҳони замин (баҳр ва замин, Ваҳй 12:3).<sup>562</sup> 4 ҳайвони бузурге, ки аз онҳо пайдо

мешаванд

замин (Дон 7:17) ҳамчун 4 подшоҳ чунинанд.<sup>563</sup>

<sup>561</sup> Эзр 2:1, Эз 5:12, "H5020 - n°bûkaḏneššar - Луғати Ибронии Стронг (kjv)." Библияи ҳарфи кабуд, 15 июни соли 2023  
дастрас шудааст.

[www.blueletterbible.org/lexicon/h5020/kjv/wlc/0-1/](http://www.blueletterbible.org/lexicon/h5020/kjv/wlc/0-1/).

<sup>562</sup> Ба "[Расми 13-1] 7 салтанат (хоб ва рӯъёҳои Дониёл)" муроҷиат кунед.

<sup>563</sup> Ба "[Расми 13-3] Ҳайвонот дар Дониёл ва Ваҳй" муроҷиат кунед.

- ① Малакути 1-уми ҳайвонҳо: Подшоҳи Бобил, Набукаднесар
- ② Малакути 2-юми ҳайвоноти ваҳшӣ: Подшоҳи Модаву Форс, Рам
- ③ Малакути 3-юми ҳайвон: Подшоҳи Юнон, Буз
- ④ Малакути 4-уми ҳайвонҳо: Подшоҳи Рум, Шохи хурд (Антимасеҳ)

-Ҳамон тавре ки подшоҳи бузурги салтанати Бобил Набукаднесар як вақт Ерусалимро хароб карда буд, ва Яҳудоро, подшоҳи Малакути нави Бобили оянда (Антимасеҳ) асир кард. ҳайвонҳо ба воя расида буд дар давоми мусибати бузург Ерусалимро несту нобуд мекунад. Малакути 1-уми қавитар шуд Малакути ҳайвоноти 2-юм (Рам, [Дон 8:3-4](#), [Дон 8:20](#)) ва дар салтанати 3-юми ҳайвонҳо қавӣ гашт ([Ў буз, Дон 8:8](#)), ва он гоҳ дар Малакути 4-уми ҳайвоноти ваҳшӣ, ки аз он иборат аст, хеле зиддимасеҳҳо ҳақдберун баро ([Дон 7:24](#)).<sup>564</sup>

- Дарахт: Подшоҳи салтанати Нео-Бобилӣ подшоҳи 7-уми Навро муаррифӣ мекунад нави 7-ум Подшоҳии Бобил. Ҳамин тариқ, дарахт подшоҳро ифода мекунад аз Бобили салтанатки ба мисли осмон қавитар хоҳад шуд, ки ҳукмронии он ба сӯи осмон хоҳад буд охири замин, ки дар зери он ҳайвоноти ваҳшӣ (Антимасеҳ ва пайғамбари козиб) аз майдон сокин мешавад ва мурғони (шайтонҳои) осмон аз онҳо хоҳад буд манзил ([Ваҳй 13](#), [Ваҳй 18:2](#)).

- Ҳайвони 1-уми баҳр дар салтанати 7-уми Бобили Нав меояд ва ҳайвони дуҷуми замин дар Малакути Румҳои Нав меояд (аз 8-ум салтанат).  
ва -Сипас рӯҳияи Ҳайвони 1-ум дар «млакати 8-ум (Румин нави) кор хоханд кард» ошкор (зиддимасеҳ) марди гунаҳкор, ки худро аз ҳама чиз боло мегузорад дод Худоё Худоро даъват намуда, дар маъбади худ сачда карда, худро ҳамчун нишон ([2Т 2:3-4](#), [Ваҳй 17:11](#)).

- Антимасеҳ ба муқобили чанг хоҳад кард муқаддасон, ва бар зидди онҳо ([Дон 7:21](#)), то ба Рӯзҳои қадим ([Барра<sup>6721</sup>](#)) меояд, ва ҳукме мешавад ба муқаддасони муқаддас дода шудааст баландтарин (Худоё), ва вақт меояд то ки муқаддасон соҳиби салтанат бошанд ([Дон 7:22](#)).

-ТМалакут ва салтанат ва азамати салтанатҳои зери он аст шудааст (Худоё). аз они Худосалтанат Малакути абадӣ аст ва ҳама салтанатҳо хизмат мекунанд ва мешунаванд Ў ([Дон 7:27](#)).

-Нафрати харобӣ (ҳафтаи 70-уми Дониёл, [Дон 9:24-27](#))

- ([Дон 9:25-27](#) *рэлектронӣ тарҷума шудааст*)  
[Дон 9:25](#) Пас бидонед ва бифаҳмед,

<sup>564</sup>Ба “[Расми 13-4] Шаҳри бузурги Бобил” муроҷиат кунед

ки аз фарорасии фармон дар бораи барқарор ва бино кардани Ерусалим то ҳокими тадҳиншуда,

ҳафт мешавад **(7)ҳафтаҳо**, ва шасту ду **(62)ҳафтаҳо**:

куча аз нав сохта мешавад, ва хандак, ҳатто дар замонҳои андӯх.

Дон 9:26 Ва баъд аз шасту ду **(62)ҳафтаҳо, Масех** (таҳҳиншуда)<sup>H4899</sup> бурида мешавад, аммо на барои худ, ва мардуми ҳоким (**зиддимасех**) кӣ меояд, шаҳри муқаддасро хароб хоҳад кард.

Охири он бо тӯфон хоҳад буд, ва **харобиҳо** то охири чанг азму иродаи кавӣ доранд.

Дон 9:27 Ва аҳдро мустаҳкам хоҳад кард<sup>H1285</sup> бо бисъёрбарои як **(1)ҳафта**:

ва дар нимаи дувуми ҳафта қурбонӣ ва қурбониро қатъ кунад.

Дар боли**нафратовар** мекунад касе меояд **хароб**,

то он даме ки инти-хоби муайяншуда ба сари вай рехта шавад.

→ Ҳафтаи 70-уми Дониёл (як ҳафтаи охир) соли охири пешгӯии Дониёл аст, ки дар бар мегирад мусибат (3,5 сол), давраи танаффус (то барпо кардани зишти харобиовар) ва мусибати бузург (3,5 сол).<sup>565</sup>

-**Масех** аҳд бо бисёриҳо барои 1 ҳафта (ё 7 сол) бартарӣ хоҳад дошт ва боисигқурбонӣ ва қурбонии (Аҳди Қадим) ба воситаи маслуб ва эҳёи Ҷ дар (1/2) ҳафта.

-**Аҳдно** маъноии буридан,<sup>H1262</sup> ба маъноии буридан офариниши осмону замин ва инсон.<sup>566</sup>

Ба воситаи омадани **Масех**, одамони аҳди қадим эҷодиёти нав мешаванд

дар асоси Аҳди Чадид (Ибр 9:11-15), «Зеро дар ҷое ки васият аст, зарурат низ он ҷо вучуд дорад маргивасияткунанда (Ибр 9:16).»

-Дар Аҳди Қадим, **Худо** ё Ба Иброҳим ваъда дод, ки гӯсфандро медиҳад (Стронг H7716), ва Худо ба Иброҳим як кўчқор пешкаш кард<sup>H352</sup> (гӯсфанди нар) ба ҷои Исҳоқ ҳамчун қурбонии

сўхтани. Барра дар

Аҳди Қадим (Мисоло 12:4-11) буд **Масех**, кӣ шуд **барра** дар Аҳди Чадид барои **аз они Худованд Фисҳ** гуноҳро кафорат кардан (1Қр 5:7).

→ **Масех** омада, корҳои зиштро хароб кард ва Ҷ ин корро то даме ки охири чанг ё охири ҳафтаи 70-уми Дониёл барои мардум ва шаҳри муқаддас муайян карда шудааст.

→ Мардуми ҳоким, ки барои хароб кардани шаҳри муқаддас меоянд, хоҳанд буд **зиддимасех**<sup>567</sup> ё шоҳ

ҳукумати як ҷаҳонии ҳайвони 1 (Дон 7:25, Ваҳй 13:7) ба кӣ ваколат дода мешавад кўфр барои **42 мох** (Ваҳй 13:5).

➤ **Хизмати 3,5 Исо дар рӯи замин**

Вақте ки Исо дар рӯи замин хизмат карданро сар кард, тақрибан 30 сола буд (Луқо 3:23), ва Ҷ 3 иди Фисҳ дошт:

→ (1) соли аввал Юҳанно 2:13-25, (2) соли дуюм дар Юҳанно 5:1, (3) соли сеюм дар Юҳанно 6:4, ва (4) чорум дар Юҳанно 12:1, ки дар нимаи сол ба вучуд меомад.

→ Аз ин рӯ, давомнокии умумии хизмати Исо дар рӯи замин 3,5 сол маълум аст.<sup>568</sup>

-1,290 & 1335 рӯз

(Дон 11:31-38 дубора тарҷума шудааст)

Дон 11:31 Қувваҳои мусаллаҳ аз ҷониби ӯ истода, муқаддасоти қувватро ифлос хоҳанд кард,

<sup>565</sup>Ба “(3) 70 ҳафтаи Дониёл” муроҷиат кунед.

<sup>566</sup>Видео 21. «Аҳд, хатна зоҳирӣ, хатна ботин».

[www.therhemaofthelord.com/circumcision/21-covenant-outward-circumcision-inward-circumcision/](http://www.therhemaofthelord.com/circumcision/21-covenant-outward-circumcision-inward-circumcision/).

<sup>567</sup>Барои тафсилоти «Антимасех» ба боби 3, «Ф. Аломати омадани шумо (омадани Худованд) чист?»

<sup>568</sup>Ба “[3] 70 ҳафтаи Дониёл” ё Видеои 10 муроҷиат кунед. “Рӯзҳо пеш аз “Иди Фисҳ”.

[www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/10-days-before-the-feast-of-the-pasover/](http://www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/10-days-before-the-feast-of-the-pasover/).

ва мебарад давомдор<sup>H8548</sup> қурбонӣ, ва ҷойгир мекунад зишти харобӣ.

→ Дар миёнаи аҳд (Дон 9:27) ба миёнаи ҳафтаи 70-уми Дониёл дахл дорад, яъне байни пас аз 3,5 соли хизмати Исо дар рӯи замин ва оғози мусибати бузург, ки дар ояндаи наздиктарин пас аз ҳодисаи раҳой сурат мегирад.

Пойгоҳи қувват ба маъбад (часади) муқаддасони муқаддасе, ки дар он иштирок кардаанд, ишора мекунад

марг ва эҳёи Исо дар Аҳди Ҷадид Марг ва эҳёи Исо аз нав Васиятномаки бурд давомдор қурбонӣ аз Аҳди Қадим, балки ифлос мешавад ва давомдор қурбонӣ қувваҳои мусаллаҳ бурда мешаванд.

- Пойгоҳи қувват (Дарбоду барои эҳёи мурдагон) Аҳди Ҷадид: ифлос мешавад.
- Қурбонии доимӣ аз Аҳди Қадим: гирифта мешавад.

Нафратовари харобӣ барои ташкил карда мешавад 1290 рӯз, ки 1260 рӯзро дар бар мегирад Ҳармиҷидӯн (1,260 + 30 = 1,290 рӯз).<sup>569</sup>

Дон 12:11 Ва аз замоне, ки ҳаррӯза (доимӣ)<sup>H8548</sup> қурбонӣ гирифта мешавад, вазишти месозад хароб ташкил кардан, ҳазору дусаду навад рӯз хоҳад буд (1290 рӯз).

→ Баъд онхое, ки мунтазиранд ва ба назди онҳо меоянд 1,335 рӯз ё 45 рӯзи иловагӣ (1,335 - 1,290 = 45 рӯз) баракат хоҳанд ёфт, зеро онҳо ба 1000 сол мебароянд.

Дон 12:12 Хушо касе ки интизор аст, ва ба ҳазору сесаду панҷу сӣ рӯз мерасад (1335 рӯз).

#### Антимасеҳ худро аз ҳама боло бузургтар хоҳад кард

Дон 11:32 Касонеро, ки бар хилофи аҳд бадкорӣ мекунад, бо хушомадгӯӣ палид хоҳад кард, балки одамоне, ки худро медонанд Худоё ('Оллоҳим) қавӣ бошад ва ба ӯ муқобилат кунад.

Дон 11:33 Хирадмандони қавм бисёрро фаҳманд, вале чандин рӯз аз шамшери сӯзон хоҳанд афтод, ба асирӣ ва ғорат хоҳанд буд.

Дон 11:34 Вақте ки онҳо меафтанд, андаке ёрӣ хоҳанд дод; вале бисёр касон бо хушомадгӯиҳо ба онҳо хамроҳ мешаванд.

Дон 11:35 Баъзе аз доноён меафтанд, то покиза шаванд, пок шаванд ва сафед шаванд то замони охирзамон, зеро ки он ҳанӯз барои вақти муайян аст.

Дон 11:36 Подшоҳ мувофиқи хости худ бикунад: Ӯ худро баланд бардорад ва худро болотар бардорад

ҳар як худо (эл), бар зидди худои (эл) худоён (el) чизҳои аҷибеге мегӯяд ва хоҳад кард то он даме ки ғазаб ба анҷом расад, муваффақ шавед;

Дон 11:37 Ӯ низ намефаҳмад Худо ('Оллоҳим) аз падаронаш ва на хоҳиши занон, Худоро нафаҳмед (*éldha*); зеро ки Ӯ худро аз ҳама болотар хоҳад гузошт.

Дон 11:38 Дар мулки худ ӯ Худои қувватро эҳтиром хоҳад кард; ва падаронаш худое буданд намедонанд; бо тилло, нуқра, сангҳои пешина ва чизҳои хушнуд қалол хоҳад дод.

→ Худованд, Худои тамоми башар, қорҳои аҷибеге мекунад логотипҳо, табдил додани

ОН

рема, аммо зиддимасеҳ зидди калом сухан меронад (рема) аз Худова

<sup>569</sup>Ба чадвали «[3] 70 ҳафтаи Дониёл» муроҷиат кунед.

расад;  
ҳақро дашном диҳед **Худоё**.<sup>570</sup> Ӯ комёб хоҳад шуд, то даме ки ғзаб ба анҷом

- барои он чизе, ки муайян шудааст, анҷом дода мешавад ([Дон 11:36](#)).

- **2300 бегоҳӣ васубҳҳо** (Муқаддасони муқаддас то 2300 рӯз одил хоҳанд шуд)

[Дон 8:9](#) Ва аз яке аз онҳо берун баромад **каме шох**, ки муми хеле бузург буд,  
ба тарафи ҷануб ва ба тарафи шарқ,  
ва ба сӯи хушоянд <sup>H6643</sup> **замин** (**замини зебои Исроил**).

[Дон 8:10](#) Ва он то лашкари осмон бузург шуд; ва  
баъзе аз лашкарҳо ва ситорагонро ба замин афканд (**замин**)<sup>H776</sup>  
ва бар онҳо мӯҳр зад.

[Дон 8:11](#) Бале, ӯ худро ҳатто ба мири лашкар бузург кард,  
ва аз ҷониби ӯ ҳар рӯз (**доимӣ**)<sup>H854</sup> қурбонӣ гирифта шуд,  
ва макони муқаддаси ӯ <sup>H4720</sup> **партофта** шуд.

[Дон 8:12](#) Ва ба ӯ мизбон дода шуд  
**зидди ҳаррӯза** (**доимӣ**)<sup>H8548</sup> ба сабаби гуноҳ қурбонӣ кунед,  
ва ба замин афканд **ҳақиқат** ба замин (**замин**);<sup>H776</sup> амал карда, нашъунамо ёфт.

[Дон 8:13](#) Пас шундадм, ки як авлиё сухан мегуфт ва авлиёи дигаре (**муқаддас**).<sup>H6918</sup>  
ба он муқаддасе, ки сухан мегуфт, гуфт:  
**То ба кай рӯё дар бораи он хоҳад буд ба ҳар рӯз** (**доимӣ**) қурбонӣ,  
ва **вайронкунии харобӣ**,

то ҳарду диҳад зиёратгоҳ (**муқаддасон**)<sup>H6944</sup> ва мизбонзери по кардан?

[Дон 8:14](#) Ва ба ман гуфт:

То ду ҳазору сесад (**2300**) рӯз (**бегоҳӣ ва пагоҳӣ**);<sup>H6153H1242</sup>

**баъд** муқаддас бошад (**муқаддасон**)<sup>H6944</sup> пок шудан (**сохта шудааст одил**).<sup>H6663</sup>

**(Таҷовуз аз харобӣ)**

→ Шохи хурдак ҳатто ба мири лашкар бузург хоҳад шуд, ва макони онро ба замин хоҳад зад  
Пойгоҳи ӯ ва ҳақиқат ба рӯи замин.<sup>H776</sup>

→ **Қурбонии доимӣ, вайронкунии харобӣ**, ва  
додани ҳарду **муқаддасон** ва **мизбон** зери по карда мешаванд  
ба **2300 бегоҳӣ васубҳҳо**;  
→ Баъд **муқаддас муқаддасон** сохта мешавад **одил**.

➤ Тафсири дурусти 2300 рӯз <sup>H6153H1242</sup> аст **2300 бегоҳӣ** <sup>H6153</sup> **васубҳҳо**.<sup>H1242</sup>

[Ҳаст 1:5](#) Ва **Худоё** нур номид <sup>H216</sup> рӯз, <sup>H3117</sup> ва торикӣ <sup>H2822</sup> шабро даъват кард. <sup>H3915</sup>  
Ва **шом** <sup>H6153</sup> **васубҳ** <sup>H1242</sup> рӯзи аввал буданд. <sup>H3117</sup>

- **Тӯ торикӣ** = **Шаб**
- **Нур** = **Рӯзи** (**шом** + **субҳ**)

→ [Ҳаст 1:5](#) «Рӯз»-ро ҳамчун муайян мекунад **шом** ва **субҳ**.  
- Аҳамият диҳед, ки ҳар як шаш рӯзи аввали офариниши Худо аз «**шом** ва **субҳ**.»  
- Аммо рӯзи 7-уми Худо ([Ҳаст 2:2](#)) офариниш аз "

буд **истироҳат** + **баракат** + **муқаддасгардонӣ**».

→ Тавре ки дар "[Расми 12-6]" зикр шудааст, "**Соли** (шана, Стронг [H8141](#))" дар [Ҳастӣ 1:14](#) ҳамчун тақсимот истифода мешавад  
**вақт**, ченаки вақт, нишондиҳандаи синну сол ё солҳои зиндагӣ, инчунин тағирёбии  
фаслҳо,

<sup>570</sup>Видеои 31. «Назарият назди Худо». [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/31-a-nazarite-unto-god-the-hair-of-the-head/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/31-a-nazarite-unto-god-the-hair-of-the-head/).

монанди баҳору тобистон, тирамоҳ ва зимистон.<sup>571</sup>

**7 маротиба**<sup>H5732</sup> ([Да 4:23](#)) ба ҳафтаи 70-уми Дониёл ё **7 сола**з ҳафтаи 70-уми Дониёл, ки мусибат, давраи танаффус (барои халқҳо) ва мусибати бузургро дар бар мегирад.<sup>572</sup>

**2300 бегоҳӣ** **васуҷҳо** (1,260 + 220 + 30 + 790 рӯз), ки қисман дар бар мегирад 7 соли ҳафтаи 70-уми Дониёл, дар «[Расми 12-в]»-и зерин тақсим шудааст.

(Эзоҳ: Аз лаҳзаи гирифтани қурбонии доимӣ 1290 рӯз аст,  
*ва зиште ки харобазор месозад, барпо карда мешавад, аммо хушбахт аст он*  
*касе ки мунтазир аст, ва*  
*ба 1,335 рӯз мерасад, [Дон 12:11-12](#)).*

[Расми 12-в] 2300 бегоҳӣ саҳар

Tribulation Daniel's 1st half of 70th week		Great Tribulation Daniel's 2nd half of 70th week			Armageddon	
(John is partakers in Tribulation with his brethren, Rev 1:9)		Abomination (AOD)	The hour of temptation (Rev 3:10)	Wrath of God (Rev 16)		
1,260 days	The times of the Gentiles	250 days	790 days	250 days		
Time (feast), Times (feasts), & the dividing (midst) of time (Dan 7:25, Dan 12:7)						
Feast (of Passover, Unleavened, Firstfruits)	The midst of the feast	Feasts (of Trumpet, Atonement, Tabernacles)				
3 1/2 years (Christ's 1st coming for the Gentile nations & the Jews)	The 1st rapture will occur at the end of the Tribulation (Mat 24:29-36)	3 1/2 years (The Jews & the remnants come in the name of the Lord, Mat 21:9, Rev 12:17)				
1,260 days	The transgression of desolation (Dan 8:13)	220 days	30 days	790 days	220 days   30 Days	
The continual sacrifice (Dan 8:13)		The holy saints & the host trodden under foot (Dan 8:13)				shortened

([Ваҳй 12:15-16](#))<sup>^</sup>амин сели аз даҳони аждаҳо баровардашударо замин фуру бурд

[Ваҳй 12:15](#) Ва мор аз даҳони худ об чун сел (дарё) берун кард. <sup>G4215</sup>пас аз зан, то ки вайро аз сел бардорад.

[Ваҳй 12:16](#) Ва замин (замин) <sup>G1093</sup>ба зан кумак кард ва замин (замин) <sup>G1093</sup>даҳонашро кушод, ва обуро, ки аждаҳо аз даҳонаш бароварда буд, фуру бурд.

- ☞ [Ваҳй 12:15](#) Ва мор мисли тӯфон аз даҳони ӯ аз ақиби зан берун кард, то ки вайро обхезй кашад.
- ☞ [Ваҳй 12:16](#) Аммо замин ба зан кумак кард ва замин даҳон кушода, селро фуру бурд ки аждаҳо аз даҳонаш бароварда.

- Сели аз даҳони аждаҳо берун омада, сели арвоҳи палид аз дарёҳои Фиръавн подшоҳи Миср аст. ([Ваҳй 16:13](#)).
- Ба он ишора кунед, ки обхези аз даҳони аждаҳо ба дарёи бузурги Фурути мӯҳри 6-ум иртибот дорад. [Ваҳй 16:12-14](#).

([Ваҳй 12:17-18](#))<sup>^</sup>аждаҳои хашмгин рафт, ки бо боқимондаи насли зан чанг кунанд

[Ваҳй 12:17](#) Ва аждаҳо хашмгин шуд (ғзаб) <sup>G3710</sup>бо зан, ва барои чанг кардан бо боқимондаи насли худ (сперма) рафт, <sup>G4690</sup>ки аҳкоми Худоро риоят мекунанд ва шаҳодат доранд (шаҳодат) <sup>G3141</sup>аз Исои Масех.

- ☞ [Ваҳй 12:17](#) Ва аждаҳо ба он зан хашмгин шуд, ва ӯ барои чанг кардан бо боқимондаи вай рафт **тухмӣ**(сперма), ки аҳкоми онҳоро риоят мекунанд **Худоё**ва шохидӣ доранд **Исои Масех**.

<sup>571</sup>"H8141 - šānâ - Луғати ибронии Стронг (kjv)." Библияи ҳарфи кабӯд. 2 сентябри соли 2023 дастрас шудааст. <https://www.blueletterbible.org/lexicon/h8141/kjv/wlc/0-1/>

<sup>572</sup>Ба "[Расми 12-в] Вақт ва вақт ва (ним вақт, тақсими вақт ё ним)" муроҷиат кунед.

- † Зане (Иерусалими осмонӣ), ки дар биёбон барои он ғизо гирифта буд **замоне ва маротиба** **ваним ва** **вакт** ([Ваҳй 12:14](#)) тухми ваъда (**Масех**) дар боқимондаи вай **тухмӣ** (сперма), ки фармудаҳои онро риоят карданд **Худо** ҳамчун шоҳиди **Исои Масех**. Боқимондаҳо касоне хоҳанд буд, ки самараи адолатро барои наҷоти худ афзун кардаанд ва Худо барои онҳо омода кардааст, ки дар биёбон сершаванд. **мусибати бузург**.

[Ваҳй 12:18](#) (Ба эзоҳҳо нигаред: Баъзе тарҷумаҳо ибораи юнониро ҳамчун ифода мекунанд "Ва ман бар регии баҳр истодаам" дар [Ваҳй 12:17](#), [Ваҳй 12:18](#), ё [Ваҳй 13:1](#).)



## Боби 13

(Ваҳй 13:1) Ҳайвони 1-ум аз баҳр (7 калла, 10 шох ва 10 диадема бо номи куфр)

**Ваҳй 13:1** Ва ман бар реги баҳр истода, ҳайвони ваҳшӣ бархост<sup>G305</sup> аз баҳр, дорои ҳафт (7) калла ва даҳ (10) шох ва бар шохҳояш даҳ (10) тоҷ (диадема),<sup>G1238</sup> ва бар сари ӯ номи куфр.

☞ **Ваҳй 13:1** ТМан (Юҳанно) дар болои реги баҳр истода, дидам, ки ҳайвони ваҳшӣ аз **баҳр**, доштани ҳафт (**7**) **сардорон** ва даҳ (**10**) **шоҳҳо**, ва (**10**) **диадемаҳо** дар шохҳои худ, ва **номи куфр** бар сари худ.

• **Ҳайвони 1-ум** (аз баҳр)

- **7 сардорон**: 7 **подшоҳон** аз 7 кӯҳҳо (**салтанатҳо**) ки дар он фоҳишаи бузург ништааст (**Ваҳй 17:9**).

- **10 шоҳҳо**: 10 **подшоҳон** ки аз ин салтанат бархоста мешавад (**Дон 7:24**), аммо онҳо ҳанӯз салтанат надоранд

(**Ваҳй 17:12**).

- **10 диадемаҳо**: 10 шох (**10 подшоҳ**) ки доранд **10 диадема**, бо номи куфр дар сари онҳост

(**Ваҳй 13:1**).

(Ваҳй 13:2) Ҳайвони 1-ум аз баҳр (баланг, хирс ва шер)

**Ваҳй 13:2** Ва ҳайвони ваҳшиё, ки ман дидам, мисли паланг буд, ва пойҳояш мисли пойҳои хирс буданд, ва даҳони ӯ мисли даҳони шер, ва аждаҳо ба ӯ қудрати худро дод, ва курсии ӯ (тахти),<sup>G2362</sup> ва қудрати бузург.

☞ **Ваҳй 13:2** Ва ҳайвони ваҳшиё, ки ман (Юҳанно) дидам, монанд буд **паланг**, пойҳои ӯ мисли пойҳои **хирс**, ва даҳони ӯ мисли даҳони **шер**. **Аждаҳо** ба ӯ (ҳайвони 1-ум) қудрати худро дод, тахти ӯ ва хокимияти бузург.

• **Тӯ аждаҳо** (1-ум) ҳайвони ваҳширо аз баҳр додвай **қувва**, **тахт**, & **қудрати бузург**.

- Ҳайвони 1-ум аз баҳр 7 салтанат дорад (Бобил, Мидия, Форс, Юнон дар зери роҳбарии Искандари С. *Бузург, Юнон дар зери генералҳои Искандар, Рум, Бобили Нав ва Рум*).<sup>573</sup>

- Ҳайвони 1-ум бар салтанатҳои Бобил (шер), Мидия-Форс (хирс) ҳукмронӣ мекунад, **аюнонӣ** (баланг). Инчунин, ба ин ҳайвони 1-ум қудрат, тахт ва қудрати бузурги аждаҳо дода шудааст.<sup>574</sup>

➤ **Твай ҳайвони 1-ум** (аз Бобили нав)

- Номи фариштае, ки подшоҳи чоҳи бепоён аст **Аполлон**, маънои нобудшавӣ ё **вайронкунанда**.<sup>575</sup>

- Тмурғ, ҳайвони 1-ум, ки аз баҳр пайдо хоҳад шуд, ҳайвони 4-уми салтанати 4-уми рӯи замин аст, ё

**Салтанати Рум**,

ки аз хамаи салтанатҳои дигар фарқ мекунад ва тамоми заминро меҳурад, поймол мекунад ва мешиканад

онро пора-пора (**Дон 7:23**).

→ Тҳайвони якуми ӯ мебошад **дахшатовар**, **дахшатнок**, ва **бениҳоят қавӣ** бо дандонҳои бузурги оҳанӣ ва нохунҳои биринҷӣ, доштани **10 шох** (**Дон 7:7**, **Дон 7:19-20**).

<sup>573</sup>Ба "[Расми 13-3] Ҳайвонот дар Дониёл ва Ваҳй" муроҷиат кунед.

<sup>574</sup>Дар ҳамон чо.

<sup>575</sup>Муроҷиат кунед **Ваҳй 9:11**.

-Антимасеҳ «шоҳи «Бобили нав» хоҳад шуд (зиддимасеҳ ном нишон дода шудааст [Ваҳй 13:18](#)).

-Антимасеҳ аз Люцифер хоҳад буд,<sup>576</sup> ва аз ҷониби Belial дастгирӣ карда мешавад (вайронкунанда, муқобили қутбӣ

аз **Масеҳ**).<sup>577</sup>

(Фош шудани зиддимасеҳ ва паёмбари козиб маъноӣ омадани Худованд Исои Масеҳ дар даст аст)

[2-ум 2:1](#) Акнун мо аз шумо, эй бародарон, илтимос мекунем, ки омадани мо Худованд Исои Масеҳ, ва бо ҷамъ омадани мо назди Ё,

[2-ум 2:2](#) То ки шумо ба зудӣ ба ларза наафтед ва ба изтироб дучор нашавед, на бо рӯҳ, на бо калима (логотип),<sup>G3056</sup> на бо мактуб (нома)<sup>G1992</sup> чунон ки аз мо, чунон ки рӯзи Масеҳ дар даст аст.

[2-ум 2:3](#) Бигзор ҳеҷ кас шуморо ба ҳеҷ ваҷҳ фирефта накунад, зеро ки он рӯз нахоҳад омад, магар он ки як афтанда меояд (муртад)<sup>G646</sup> аввал, ва он одами гунаҳкор (Дадчил) ошкор шавад, писари ҳалокат (Паёмбари козиб);

[2-ум 2:4](#) Он ки бар зидди ҳар чизе ки ном дорад, бартарӣ дорад Худоё, ё он ки ибодат карда мешавад; то ки вай чун Худоё дар маъбад нишастааст Худоё, ба худ нишон дод, ки вай аст Худоё.

[2-ум 2:5](#) Оё дар хотир надоред, ки ҳангоме ки ман назди шумо будам, инро ба шумо гуфтам?

[2Т 2:6](#) Ва алҳол шумо медонед, ки он чизе ки Ёро дар замони худ ошкор мекунад, бозмедорад.

[2Т 2:7](#) Барои сирри шарорат<sup>G458</sup>

аллакай кор мекунад: танҳо касе ки алҳол мегузорад, то даме ки аз роҳ берун карда шавад, иҷозат медиҳад.

- 2 чизе, ки пеш аз омадани он ошкор карда мешавад Худованд Исои Масеҳ

→ Дар бораи омадани мо Худованд Исои Масеҳ ва чӣ гуна мо назди Ё ҷамъ шавем, бикун.

Рӯҳ, логос ва номаи ҳаввориён ҳар гоҳ чунин бигӯяд, ташвиш надихед

рӯзи Масеҳ дар даст аст, бсабаб Худованд Исои Масеҳ на меоянд, пеш аз он ки пайравон бошанд ду (2) чиз ошкор мешавад:

(1) муртад, ва

(2) одами гунаҳкор (Антимасеҳ),<sup>578</sup> писари ҳалокат (Паёмбари козиб, Ваҳй 19:20).<sup>579</sup>

→ Антимасеҳ барои хайвони 1-ум<sup>580</sup> одами гунаҳкор аст, ки муқобилат мекунад ва худро аз ҳама чиз болотар мегузорад

Худо номида мешавад ва сокинони замин ба василаи писари ҳалокат сачда мекунад (дурӯғ Пайғамбари хайвони 2):

- Ин сирри шарорат аллакай дар кор аст, аммо касе, ки ёро нигоҳ медорад, то он даме, ки ё аз роҳ гирифта шуд ([2Т 2:7](#)).

(Шаҳси беқонун ошкор хоҳад шуд)

[2Т 2:8](#) Ва он гоҳ он шарир (беқонун)<sup>G459</sup> ошкор шавад,

ки Худованд бо рӯҳи даҳони худ бихӯрад,

ва бо равшанӣ (зуҳур) нобуд хоҳад кард омадани Ё:

[2Т 2:9](#) Ҳатто ё, ки меояд

пас аз амали шайтон аст амали шайтон ас<sup>G4567</sup> бо (дар)<sup>G1722</sup> тамоми кувва<sup>G1411</sup> ва аломот ва мӯъҷизоти дурӯғзӯй,

→ Он гоҳ ноҳақ (аз хайвони 1-ум) ошкор мешавад, аммо Худованд истеъмол хоҳад кард вай бо руҳи Даҳонаш ва бо зуҳури омадани Ё ёро несту нобуд кунед.

<sup>576</sup>Ба "([Ваҳй 6:7–8](#)) Кӯшода шудани муҳри 4-ум," ва "[Расми 13-4] Шаҳри бузурги Бобил."

<sup>577</sup>Ба "([Ваҳй 18:5–8](#)) Гуноҳҳои Бобилро Худованд Худо доварӣ мекунад," ва "[Расми 13-4] Шаҳри бузурги Бобил."

<sup>578</sup>Номи Анти-Масеҳ дар [Ваҳй 13:18](#).

<sup>579</sup>Муроҷиат кунед [Ваҳй 17:11](#) ва «[Расми 13-4] Шаҳри бузурги Бобил».

<sup>580</sup>Ба "[Расми 13-4] Шаҳри бузурги Бобил" муроҷиат кунед.

→Омадани шариат (Антимасеҳи ҳайвони 1-ум)<sup>581</sup>пас аз кори шайтон дар ҳама ҷост  
медихад **қувва**, аломатҳо ва мӯъҷизоти дурӯғгӯй. Аждаҳо ба ҳайвони 1 қудрати худ, тахти худ ва бузургро

**ҲОКИМИЯТ**(Ваҳй 13:2).

Сипас, ҳайвони 2-юм, ки мисли аждаҳо сухан меронад, тамоми қудрати ҳайвони ваҳшии 1-ро аз  
ҷониби дурӯғгӯ истифода мебарад.

паёмбар аст ва бузург аст **аломатҳо**, хатто сохтан **оташ** дар пеши назар аз осмон ба замин **фурояд**  
мардон(Ваҳй 13:13), ки сокинони заминро фиреб медиханд. Сипас ӯ ба сокинони замин мегӯяд, ки  
созанд

**тасвири**(2) ҳайвони ваҳшӣ ва ба сурати ҳайвони ваҳшӣ сачда кунед, бо гирифтани тамғаи ҳайвони  
ваҳшӣ,

вагарна кушта мешаванд (Ваҳй 13:14-16).

(Ваҳй 13:3) Яке аз 7 сар (Подшоҳии Рум) кушта шуд, вале шифо ёфт (Подшоҳии Румӣ Нав)

**Ваҳй 13:3** Ва як сари ӯро дидам, ки захмӣ буд (куш)<sup>G4969</sup> ба марг;  
ва захми марговари ӯ (вабо)<sup>G4127</sup> шифо ёфт:  
ва тамоми ҷаҳон (сокинони замин)<sup>G1093</sup> ҳайрон (ҳайрон)<sup>G2296G2296</sup> пас аз (пайравӣ)<sup>G3694G1722</sup> ҳайвони ваҳшӣ.

☞ **Ваҳй 13:3** Ава ман (Юҳанно) яке аз (7) калларо дидам, ки кушта шуда буд ва захми марговараш шифо ёфт.

Ава ҳама (сокинони рӯи замин) дар ҳайрат монданд ва аз паи ҳайвони ваҳшӣ рафтанд.

- Подшоҳии 1-ум (Бобилӣ) ба подшоҳии 2-юм (Миёву Форс) таслим карда шуд.  
[Дон 5:25](#) *Ва ин аст навиштаҷоте, ки навишта шудааст: MENE, MENE, TEKEL, UPHARSIN.*

[Дон 5:26](#) *Ин аст тафсири чизе:*

**МЕНЕ**; Худоё ('ла)<sup>H426</sup> Малакути туро шумурда, ба анҷом расонд.

[Дон 5:27](#) **ТЕКЕЛ**; Туро дар тарозуҳо баркашанд ва нотавонӣ ёфтӣ.<sup>H2627</sup>

[Дон 5:28](#) **ПЕРЕС**; Малакути Ту тақсим шуда, ба Модииён ва Форсҳо дода шудааст.

- **1-ум**(Вавилон), 2-юм (Миёдаву форсӣ), 3-юм (юнонӣ) ва 4-ум (Румӣ)  
Бобилиён (шоҳигарии 1-ум) тақсим шуда, ба мидияно ва форсно дода шуд (шоҳигарии 2-юм),  
ки баъдтар аз ҷониби подшоҳи Юнон афтода буд (Шоҳигарии 3-юм, [Дон 8:21](#)), ва сипас румӣ (4-ум  
**салтанат**) баъд аз он ба сари ҳокимият расид.<sup>582</sup>

- **4-ум**(Румӣ) Салтанат (Ба 2 марҳила тақсим карда мешавад)

**Аввалин** & марҳилаҳои охири Салтанати Рум

([Дон 2:40](#) *Ва салтанати чорум мисли оҳан қавӣ хоҳад буд, зеро ки оҳан пора-пора мешавад ва  
ҳама чизро тобеъ мекунанд: ва мисли оҳан, ки ҳамаи инро мешиканад, пора-пора ва  
кӯфта хоҳад шуд.*)

### **Марҳилаи қаблӣ**

→Марҳилаи собиқи салтанати 4-ум (Румӣ), ки дар он оҳан қавӣ аст [Дон 2:40](#), иҷро мешавад,  
ки онро тасдиқ мекунанд [Ваҳй 17:10](#), «ҳафт (7) подшоҳ ҳастанд: панҷ (5 подшоҳи Юнони

қаблӣ

*Малакути) фурӯ ғалтид ва яке аст (Подшоҳии Рум ҳукмронӣ мекунанд), ва дигараш*

(шоҳигарии Бобулон) аст

*ҳануз наомадааст.*<sup>583</sup>

### **Марҳилаи охирин**

→Аммо, марҳилаи охири салтанати 4-ум (Румин Нав) аз [Дон 2:42](#) ("Салтанат хоҳад буд

<sup>581</sup>Барои тафсилот дар бораи «Антимасеҳ» муроҷиат кунед «[Расми 10] F. Аломати омадани шумо (омадани Худованд)  
чист?»

<sup>582</sup>Ба "[Расми 13-2] 4 рӯҳи осмон (Дониёл 7-8) муроҷиат кунед."

<sup>583</sup>Дар ҳамон чо.

қисман қавӣ ва қисман шикастанд») ба [Дон 2:45](#) («Худо<sup>H426</sup> аз осмон салтанате барпо кард, ки он ҳеч гоҳ нобуд нахоҳад шуд : ва салтанат ба дасти одамони дигар гузошта нахоҳад шуд, балки он дарун хоҳад шуд

пора-пора карда, ҳамаи ин салтанатҳоро меҳӯрад, ва он то абад устувор хоҳад монд „[Дон 2:44](#)) хануз бояд бошад

ичро гардид, вале ҳамаи онҳо дар иҷро хоҳанд шуд[Ваҳй 18-22](#).

([Ваҳй 13:3](#) Тафсири карда шудааст)

➤ Подшоҳии Бобил (шоҳигарии 1-ум) аз ҷониби Мидияҳо ва Форсҳо (шоҳигарии 2-юм), ки баъдтар аз ҷониби подшоҳи Юнони Малакути 3-юм ([Дон 8:21](#)). Сипас марҳилаи пешини салтанати 4-уми Рум ба қудрат расид (қисман қавӣ,[Дон 2:42](#)), балки «яке аз сарҳо» (марҳилаи пешини Салтанати Рум ([Ваҳй 13:3](#)) кушта шуд ([Ваҳй 13:3](#)) ё қисман шикаста ([Дон 2:42](#)).

➔ Ин қисман шикаста ё захмдор аст **Роман Салтанат** ([Дон 2:42](#)) боз зинда мешавад Дар марҳалаи охири **рими нав Салтанат** (захми марговар шифо ёфт, [Ваҳй 13:3](#)). Он гоҳ ҳамаи сокинони замин хоҳанд буд

тааҷҷуб кунед ва пайравӣ кунед **ҳайвони 2-юм** ткулоҳ мебарояд **рими нав Салтанат** (аз замин, [Ваҳй 17:8](#), [Ваҳй 13:11](#)), ва ӯ тамоми қудрати ҳайвони ваҳшии 1-ро истифода хоҳад бурд **Бобили нав Салтанат** ([Ваҳй 13:12](#)).

([Ваҳй 13:4-7](#)) Ҳамаи аҳолии рӯи замин ба аждаҳо ва ҳайвони 1-ум парастииш мекунанд

[Ваҳй 13:4](#) Ва аждаҳоеро, ки қудрат (ҳокимият) додааст, сачда карданд. <sup>G1849</sup> ба ҳайвони ваҳшӣ: ва онҳо ба ҳайвони ваҳшӣ сачда карда, гуфтанд: «Кӣ ба ҳайвони ваҳшӣ монанд аст? ки бо вай чанг карда метавонад?»

[Ваҳй 13:5](#) Ва ба ӯ даҳоне дода шуд, ки суханони бузург ва кӯфр мегӯяд; ва қудрат (мақом) <sup>G1849</sup> ба ӯ дода шуд, ки чилу ду (42) моҳ давом кунад.

[Ваҳй 13:6](#) Ва даҳони худро ба кӯфр бар Худо кушод, то исми ӯ ва ҳаймаи ӯро кӯфр гӯяд, ва сокинони осмон.

[Ваҳй 13:7](#) Ва ба ӯ дода шуд, ки бо муқаддасон (муқаддасони муқаддас) чанг кунад, <sup>G40</sup> ва барои бартараф кардани онҳо: ва қудрат (мақом) <sup>G1849</sup> ба ӯ бар ҳамаи қабилаҳо (сиблаҳо) дода шуд, <sup>G5443</sup> ва забонҳо ва миллатҳо. <sup>G1484</sup>

- ☞ [Ваҳй 13:4](#) Ава онҳо ба аждаҳо, ки ба ҳайвони ваҳшӣ қудрат дода буд, сачда карданд; ва онҳо ба ҳайвони ваҳшӣ сачда карда, гуфтанд: «Кист ба ҳайвони ваҳшии яқум? Кӣ метавонад бо ӯ чанг кунад?»
- ☞ [Ваҳй 13:5](#) Ава ба ӯ даҳон дода шудааст, ки суханони бузург ва кӯфр гӯяд, ва ваколат дода шудааст, ки барои давом додан **42 моҳ**.
- ☞ [Ваҳй 13:6](#) Ава ҳайвони ваҳшӣ ба кӯфр даҳони худро кушод **Худоё**, ба ӯ кӯфр гуфтанд **ном**, **ӯ ҳайма**, ва **ки дар осмон сокинад**.
- ☞ [Ваҳй 13:7](#) Ба ӯ дода шудааст, ки бо муқаддасон чанг кунад ва онҳоро мағлуб кунад. Ва ба ӯ бар ҳар сибт, забон ва халқҳо қудрат дода шуд. кушта аз **бунёди ҷаҳон**.

-42 моҳ<sup>584</sup>

[Дон 7:23](#) Тӯ гуфт: «Чорум (4-ум) подшоҳии чорум (4-ум) дар рӯи замин хоҳад буд,

<sup>584</sup> Барои фаҳмидани замимаҳои гуногуни вақт, вақт ва ним (тақсимкунӣ) ба истинод ба "[Расми 12-б] Вақт ва вақт ва (ним вақт, тақсими вақт ё ним)." аз "[Ваҳй 12:14](#)."

ки аз ҳама салтанатҳои дигар фарқ хоҳад кард,  
ва тамоми заминро фуру хоҳад бурд, поймол ва пора-пора хоҳад кард.

→ Ҳайвони чорум (4) дар рӯи замин "Салтанати Рум" ки тамоми заминро меҳурад  
вақте ки онҳо дубора ба вуҷуд меоянд Салтанати нави Рум.<sup>585</sup>

Дон 7:24 Твай даҳ (10) шох даҳ (10) подшоҳест, ки аз ин салтанат бархостаанд.

Анд дигарподшоҳ пас аз онҳо қиём хоҳанд кард; вай аз аввалинҳо фарқ хоҳад кард,  
ва се (3) подшоҳро мутеъ хоҳад кард.

→ 10 шохҳо (подшоҳон) ки дорандто ҳол салтанат дошта бошад аз салтанати Рум ба вуҷуд  
омад," аммо 3 аз

онҳоро подшоҳи дигар мутеъ хоҳад кард (подшоҳи 11-ум) аз салтанати нави Бобил  
(Чамъ 8 подшоҳ = 10 подшоҳ - 3 подшоҳи мутеъ = 7 подшоҳ дар маҷмӯъ + шоҳи хурд  
(1, зиддимасеҳ).<sup>586</sup>

→ 10 подшоҳ аввал аз салтанати Рум мебароянд, баъд подшоҳи дигар (зиддимасеҳ) хоҳад  
кард  
аз паси онҳо бархезанд.

Дон 7:25 Подшоҳи дигар бар зидди Худои Таоло сухан хоҳанд гуфт,<sup>H5943</sup>  
ва муқаддасони Ҳаққи Таолоро фарсуда хоҳад кард ('elūdū),<sup>H5946</sup>  
ва ният доранд, ки замон ва қонунро тағйир диҳанд.  
Он гоҳ муқаддасон ба дасти ӯ дода хоҳанд шуд, то даме<sup>H5705</sup>  
замоне ва маротиба ва тақсимоти вақт.

→ Подшоҳи дигар (зиддимасеҳ), даҳони худро ба кифр бар зидди он мекушояд Худоё, кифр  
гуфтан

Ўном, Ўхайма, ваки (144,000 нафаре, ки ба ҳабс гирифта шудаанд) ки дар осмон  
сокинанд  
(Ваҳй 13:6).

→ (1-ум) ҳайвони ваҳшӣ даҳон дода мешавад, ки идома (куфр) барои 42 моҳ  
(Ваҳй 13:5) то замоне ва маротиба ва тақсимоти вақт, ки то охири 7  
сол аз 70 ҳафтаи Дониёл.

- Замон ва замон ва тақсимоти замон (7 маротиба ё 7 сол, Дон 4:23-25)<sup>587</sup>  
Подшоҳи Малакути Нави Бобил (подшоҳии 7-ум) аз одамон ронда мешавад ва ӯ бо  
хайвонҳо аз саҳро ва ҳафт (7 маротиба)<sup>H5732</sup> мегузарад (Дон 4:16).

→ Замоне ('идон, Стронг H5732), маротиба,<sup>H5732</sup> ва тақсимоти вақт<sup>H5732</sup> ба чорчӯбаи вақти солона дахл  
дорад.

Таз ин рӯ, муқаддасон то замоне (сол) ба дасти зиддимасеҳ дода мешаванд  
(сол) ва тақсими вақт (сол) аз ҳафтаи 70-уми Дониёл, ки ҳафт аст (7 сол) (1,260/360 = 3,5  
сол).<sup>588</sup>

→ Ҳафт (7 маротиба)<sup>H5732</sup> (Дон 4:23-25) ба ҳафтаи 70-уми Дониёл ё 7 сол таври зерин:<sup>589</sup>  
- Мушкилот: (1) идҳо (фаслҳои Фисҳ), (2) нони фатир, ва (3) аввалин меваҳо  
- Танаффус давра (барои халқҳо то охири мусибати бузург): (4) Иди (мавсими) аз  
Пантикост  
- Мусибати бузург: (5) идҳои (фаслҳои) сур, (6) кафорат ва (7) хаймаҳо

<sup>585</sup>Муроҷиат кунед "АСРОР, БАВИЛОНИ БУЗУРГ, МОДАРИ ФОХИШОН ВА ЗАМИН (Ваҳй 17:5-6).»

<sup>586</sup>Ба "[Расми 13-4] Шаҳри бузурги Бобил" муроҷиат кунед.

<sup>587</sup>Ба "[Расми 12-6] Вақт ва вақт ва (ним вақт, тақсими вақт ё ним)" муроҷиат кунед.

<sup>588</sup>Гирифта аз "[Расми 13-1] Ҳайвони 1-ум аз баҳр (7 калла, 10 шох ва 10 диадема бо номи кифр)."

<sup>589</sup>Ба "[3] 70 ҳафтаи Дониёл" муроҷиат кунед.

→ Подшоҳии муқаддасаст **Худованд** (**Худовандо**, [Ишо 43:15](#))<sup>H3068</sup> ки маълум аст **Масех** дар Аҳди Ҷадид ([Эфсӯсиён 3:2–6](#)). Ин "**Масех**" аз ибтидои ҷаҳон бо номҳои вучуд дорад **И**<sup>H410</sup> ва **Худовандо**.<sup>H3068</sup>

**Худованд** (**Худовандо**)<sup>H3068</sup> аз **мизбон**, ки фидокор буд **муқаддаси Исроил** ва **Илоҳим** тамоми замин дар Аҳди Қадим ё **Худованд** (**Худовандо**)<sup>H3068</sup> чун омад **Исои Масех** ба **пайғамбар** дар Аҳди Ҷадид омада, халқи Худ Исроилро диданд ва фидия дод **Худованд Худо** аз

Исроил.

Ин **ХУДОВАНД**, Подшоҳи Исроил, **Худованди лашкарҳо**, халки абадӣ таъин кардааст ва нишон

медихад

**чиэҳое**, ки меоянд ва хоҳанд омад.<sup>590</sup> То замони барқароршавии ҷамаи чиз, осмон бояд **гирдин** пайғамбар **Исои Масех** (солеҳон) ҳамчун **Худованд Худо**.<sup>591</sup>

→ Шумо на бо чизҳои фосиқа, ки аз падаронатон мерос мондаанд, балки бо чизҳои қиматбаҳо фидия дода шудаед

хуни **Масех**, аз **барра** (амнос)<sup>G286</sup> бе доғ ва доғ, ё логотипи пешниҳодшуда ибтидо ва бо буд **Худоё**, ва буд **Худоё**. Ин **гӯсфанд** (амнос)<sup>G286</sup> пешаки муқаррар карда шуда буд **бунёди ҷаҳон**, ва аҳди байни **Худоё** (**Лохим**) ва Иброҳимро тасдиқ кард **Худоё** дар [Г1519](#) **Масех**.<sup>592</sup> Ин **гӯсфанд** (амнос)<sup>G286</sup> дар ин охири замон бароятон ошкор шудааст:

- **Барра** (арнион)<sup>G721</sup> **Исо**, ки барои қурбонии сӯхтани ҳамчун **як қўҷор** (айил, [Ҳастӣ 22:13](#))<sup>H352</sup> чун ба дунё омад **барра**<sup>G286</sup> аз **Худоё** ([Юҳанно 1:29](#)) шуд **Барра** (арнион)<sup>G721</sup> ё **Масех** ([1Пт 1:19](#)) ки дар ин замони охири барои мо зоҳир гардид, чун **Худованд** ва **Наҷотдиҳанда Исои**

**Масех** (**Худоё**)

**Қодир** ([1Пт 1:20](#)).<sup>593</sup>

- Дар назар гиред, ки **логотипҳо** буд **Худоё** дар ибтидо, ва **Илоҳим**<sup>H430</sup> санг буд (сур)<sup>H6697</sup> ба мардуми **Исроил**, ва баланд<sup>H5945</sup> **И**<sup>H410</sup> раҳокунандаи онҳо буд, **муқаддас** аз Исроил, ё **Худованд** аз **мизбон**, **Худо** (**Илоҳим**)<sup>H430</sup> тамоми заминки «Офарандаи» шумо **издивоҷ кардан**, кист **Барра**<sup>G721</sup>.<sup>594</sup>

- **Маънои 12 моҳ**

[Дон 4:28](#) Ҷамаи ин ба сари подшоҳ Набукаднесар омад.

[Дон 4:29](#) Дар охири дувоздаҳ (**12**) **моҳҳо**

ӯ дар қаср (маъбад) роҳ мерафт <sup>X1965</sup> аз **салтанати Бобил**.

[Дон 4:30](#) Подшоҳ сухан гуфт ва гуфт:

Оё ин **Бобили бузург нест**, ки ман онро сохтаам?

барои хонаи **салтанат** бо қудрати манр, ва барои шаъну шарафи бузургворам?

[Дон 4:31](#) Дар ҳоле ки калима<sup>H4406</sup> дар даҳони подшоҳ буд, аз осмон овозе шунида шуд, ки мегуфт:

Эй подшоҳ Набукаднесар, ба ту гуфта шудааст; Малакут аз ту дур шуд.

→ Тамоми тафсири Дониёл дар охири 12 моҳ ба подшоҳи Бобил омад.

- **Дувоздаҳ** (**12**) **моҳҳо**

«12 моҳ» дар моддаи мазкур муайян шудааст [Ҳаст 2:12](#) чунон ки айёме ки каниз пеш аз он ки мувофиқи шариати зан ба подшоҳ оварда шавад, поксозии худро анҷом

<sup>590</sup>Видеои 48. «8. Ханука». [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/48-the-feasts-of-the-lord-8-hanukkah/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/48-the-feasts-of-the-lord-8-hanukkah/).

<sup>591</sup>Аз [Ваҳй 4:8](#).

<sup>592</sup>Дар ҳамон ҷо.

<sup>593</sup>Аз [Ваҳй 6:1](#).

<sup>594</sup>Муроҷиат кунед [Ваҳй 4:8](#), [Ваҳй 5:6](#), [Ваҳй 19:7](#).

диҳад; **шаш(6)моҳҳо** бо рағани мур, **шаш(6)моҳҳо** бо бӯи ширин, ава бо чизҳои дигар барои поксозии зан.

**Ҳафт 2:12** Акнун, вақте ки ҳар як каниз (духтаре, каниз)<sup>H5291</sup> навбат омад (ластин)<sup>H5060</sup>

ки баъд аз он вай назди подшоҳ Аҳашверӯш дохил шавад **дувоздах(12)моҳҳо**, тибқи тартиби (қонун)<sup>H1881</sup> аз замон,<sup>H802</sup>  
(Зеро ки айёми покшавии онҳо анҷом ёфт,  
ба ақл, шаш (6) моҳ бо рағани мур ва шаш (6) моҳ бо бӯи хуш,  
ва бо чизҳои дигар барои поксозии занон;)

- Коҳин саҳарӣ як барра пешкаш кард; ва дигар барраи бегоҳӣ (**Хуруҷ 29:39**) ва баррае, ки шомгоҳон қурбонӣ мешавад, барои атри ширинест, ки дар оташ барои Худованд тайёр карда мешавад (**Хуруҷ 29:41**).<sup>595</sup>

мерасад

→ Ба таври рӯҳонӣ гӯем, 6 моҳи аввали рӯзҳо барои шикастани гуноҳҳои шумост **адолат(Ваҳй 6:6, Дон 4:27)** Бадани Писари Одамро бихӯред ва аз ӯ бинӯшед хун дар сари суфраи Худованд (**Юҳанно 6:53**) ва боз 6 моҳи дигар рузҳо ба охир

ширин

**бадани шумо ҳамчун қурбонии зинда, муқаддас ва писандидаи Худо, бо маъза**

**аз ҷониби оташ ба Худованд, ё Барра, ки шумо (арӯс) бо ӯ издивоҷ мекунед.**

→ Аз ин рӯ, тамоми 12 моҳ ба рӯзҳои баъд аз пурра шудани халқҳо ишора мекунанд биёед, ва ҳангоме ки кӯрӣ дар як қисми Исроил бартараф карда мешавад (**ба Рӯм**

**11:25**)."

- «Дар охири 12 моҳ (**Ҳафт 2:12**)» зухуроти дар пешистодаро пешакӣ мекунанд "**зиддимасех**" аз Бобили нави салтанати 7-ум (**Дон 4:30**) ки мешавад бо ҳукми Худо анҷом ёфт.<sup>596</sup>

**Ирмиё 34:1** Калима (рема)<sup>H1697</sup> ки аз ҷониби Худованд назди Ирмиё омадааст (**Худовандо**),<sup>H3068</sup>

Вақте ки Набукаднесар подшоҳи Бобил ва тамоми лашкари ӯ, ва тамоми салтанатҳои замини салтанати ӯ, ва тамоми қавм, ба муқобили Ерусалим чангид ва бар зидди ҳамаи шаҳрҳои он, гуфт:

**Ирмиё 34:2** Чунин мегӯяд **Худованд**,<sup>H3068</sup> **Худо**<sup>H430</sup> аз **Исроил**; Бирав ва бо подшоҳи Сидқиё

сухан гӯӣ

**Яҳудо**, ва ба ӯ бигӯ: «Худованд чунин мегӯяд;  
Инак, ман ин шаҳро ба дасти подшоҳи Бобил хоҳам дод,  
ва онро дар оташ хоҳад сӯзонд;

→ **Ирмиё 34** ҳодисаеро тасвир мекунанд, ки Набукаднесар, подшоҳи Бобил, бо тамоми лашкари худ, бо тамоми салтанатҳои замини худ бар зидди Ерусалим чангид

ҳукмронӣ ва тамоми мардум.

- Ин подшоҳи қадимии Бобил (Набукаднесар) низ ба подшоҳи ояндаи Бобил шабоҳат дорад.

**Подшоҳии нави Бобил, зиддимасех**,<sup>597</sup> ки бар зидди Ҳармицидӯн оғоз хоҳад кард

**Шоҳи Подшоҳон ва Худованди Худованд (Худованд Исои Масех)** дар кӯхи

<sup>595</sup>Ба "**Ваҳй 6:5-6**) Кушодани мӯҳри 3 (аспи сиёҳ).»

<sup>596</sup>Муроҷиат кунед **Ваҳй 17:11**.

<sup>597</sup>Ба "Маънои 12 моҳ" дар зер (**Ваҳй 13:4-7**).



(Тӯ орзӯ кард ва рӯъё ичро шуд)

Дон 4:32 Ва туро аз дасти одамон берун хоҳанд кард, ва манзилат бо ҳайвоноти саҳроӣ хоҳад буд;

туро алаф мисли барзагов мекӯранд, ва **хафт маротиба** аз болои ту мегузарад, то шумо инро донед **баландтарин ҳукмронӣ мекунад** дар салтанати одамон,<sup>H606</sup> ва ба ҳар кӣ бихоҳад, медиҳад.

Дон 4:33 Дар ҳамон соат ин воқеа бар Набукаднесар ба амал омад, ва ӯ аз мардум ронда шуд, ва алафро мисли барзагов хӯрд, ва баданаш аз шабнамҳои осмон тар шуд, то мӯяш мисли пари уқоб ва нохунҳояш мисли чанголи парранда.

Дон 4:34 Ва дар охири айём ман Набукаднесар чашмонамро сӯи осмон боло кардам, ва фаҳмиши ман ба ман баргаиш, ва Худои Таолоро баракат додам, ва ӯро, ки то абад зинда аст, ҳамду сано хондам ва эҳтиром кардам,

ки салтанати вай салтанати абадист, ва салтанати вай аз насл ба насл аст.

Дон 4:35 Ва ҳамаи сокинони замин<sup>H772</sup> ҳамчун ҳеҷ чиз эътироф карда мешаванд: ва дар лашкари осмон мувофиқи иродаи худ амал мекунад, ва дар байни сокинони замин:

ва ҳеҷ кас наметавонад дасти ӯро бигирад, ё ба ӯ бигӯяд: "Чӣ кор мекунӣ?"

Дон 4:36 Дар айни замон ақли ман ба ман баргаиш; ва барои ҷалоли Малакути ман, шарафи ман ва равшанӣ ба ман баргаиш; ва мушовирон ва оғоёнам маро ҷустуҷӯ карданд; ва ман дар салтанати худ устувор шудам, ва ба ман иззати олий зам шуд.

Дон 4:37 Ҳоло ман Набукаднесарро ҳамду сано мегӯям ва ҳамду сано мегӯям ва Подшоҳи Осмонро эҳтиром мекунам,

ҳамаи онхое, ки кори онҳо хакикат аст, ва ҳукми роҳҳои ӯ:  
ва ононро, ки ба саркашӣ роҳ мераванд, қодир аст хор кунанд.

→ Аммо вақте ки 7 маротиба (ё ҳафтаи 70-уми Дониёл, ки **7 сол**)<sup>599</sup> гузашт, иродаи олий салтанатро аз подшоҳ дур кунед (**зиддимасеҳ**), ва он гоҳ ӯ подшоҳии подшоҳиро идора

хоҳад кард

мардон ва ба ҳар кӣ хоҳад, бидиҳад. Орзую диди шоҳ ба амал омад ва ҳамин тавр ӯ ҳукмронии абадии Ҳаққи Таолоро ситоиш карданд (Дон 4:34-37).

→ На танҳо ба подшоҳ Набукаднесар монанд аст **зиддимасеҳ** ки номашон набуд навишта шудааст дар китоби ҳаёт аз бунёди ҷаҳон (**Ваҳй 17:8**), балки ӯ ҳам шабоҳат дорад онхое, ки руҳи **зиддимасеҳ** (**1 Юҳанно 4:3**), Худо насибашро аз ӯ бозмедорад китоби ҳаёт (**Ваҳй 22:19**) агар онҳо (бо рӯҳи зиддимасеҳ) худро фурӯтан накунанд, дуо гӯед, рӯи ӯро бичӯед ва аз роҳҳои шарирашон рӯй гардонед (**2Вк 7:14**).

(1 Юҳанно 4:3 Ва ҳар рӯҳе, ки эътироф намекунад **Исои Масеҳ** аст, ки дар ҷисм аст, аз **нест Худое**:

ва ин рӯҳияи он аст **зиддимасеҳ** (**ἀντιχρίστου**, ягона).<sup>G500</sup>

→ Ҳамин тавр, «аз вай берун шав, эй қавми ман» маънои «аз хоки он берун шав». **шаҳри бузург**

**аз Бобил**» шаҳри пур аз фиреб (**Ваҳй 18:4**), биед ва бар муқаддас биистед замин (**Аъмол 7:33**).<sup>600</sup>

(Ваҳй 13:8-9) Айвони 1-умро ҳамаи одамоне, ки дар рӯи замин зиндагӣ мекунанд, мепарастанд

<sup>598</sup>Муроҷиат кунед "**Ваҳй 16:16**" ва «**Ваҳй 19:16**.»

<sup>599</sup>Ба "[Расми 12-6] Вақт ва вақт ва (ним вақт, тақсими вақт ё ним)" муроҷиат кунед.

<sup>600</sup>Ба "[Расми 13-4] Шаҳри бузурги Бобил" муроҷиат кунед.

[Ваҳй 13:8](#) Ва ҳар он чӣ дар рӯи замин сокин аст (замин)<sup>G1093</sup> Уро парастии хоҳад кард, ки номашон дар китоби ҳаёти Барра навишта нашудааст (арнион)<sup>G721</sup> кушта аз бунёди ҷаҳон.

[Ваҳй 13:9](#) Агар касе гӯш дошта бошад, бишнавад.

☞ [Ваҳй 13:8](#) Ава ҳамаи сокинони замин ба Ё сачда хоҳанд кард (ҳайвони ваҳшӣ), ки номашон на-вишта шудааст [китоби ҳаёт](#) аз [Барра](#) (арнион)<sup>G721</sup> аз бунёди ҷаҳон.

☞ [Ваҳй 13:9](#) Агар касе гӯш дошта бошад, бишнавад.

- [Барра](#) ([арнион](#))<sup>G721</sup>

[Худованди мутаъол](#) ки шуморо баракат медиҳад [Исо](#), ва [Исо](#) ки [Худоё](#) баланд бардоштандаст "[Наҷотдиҳанда](#)",<sup>G4990</sup> ё [Худованд](#) ([деспото](#)) ки медиҳад [рема](#) ([Луқо 2:29](#)), кист [Масех](#), [Худованд](#) ([кириос](#)) ([Луқо 2:11](#)).

— Ин [Худовандова](#) [Наҷотдиҳанда](#) аст [Исои Масех](#) ([2Пт 1:11](#)) аст [Исои Масех](#) ([Писари Одам](#), [логотипҳо](#)) [Худо](#) кист

(['Лохим](#)). [Масех](#) аст ном [Худовандо](#) ([Худованд](#)),<sup>H3068</sup> ки ба наслҳои писарони он маълум набуд мардонки падаронашон [Иброҳим](#), [Исҳоқ](#) ва [Яъқуб](#) мебошанд.<sup>601</sup>

→ [Худованди мутаъол](#)<sup>H7706</sup> ишора мекунад "[Наҷотдиҳанда Исои Масех](#)" [Худо](#) ки буд (['Лохим](#))<sup>H430</sup>.<sup>602</sup>

- [Барра](#) (Пеш аз бунёди ҷаҳон пешакӣ муқаррар шуда буд, [1Пт 1:20](#))

[Барра](#) (амнос)<sup>G286</sup> аз [Худо](#) ([Исо](#), [Юҳанно 1:36](#)), ки ба сифати қурбонии сӯхтани оварда шуда буд, шуд [Худованд](#) ([Худованд](#))<sup>H3068</sup> [Худоё](#) аз тамоми гӯшт. Вай шуд [Барра](#) (арнион)<sup>G721</sup> ки дар миёни тахт ва чор ҳайвони ваҳшӣ дар миёни пирон истода, 7 шох ва ҳафт чашм доранд, ки онҳо 7 Рӯҳи [Худоё](#) ба тамоми замин фиристода шуд.<sup>603</sup>

[[Як кӯчкор](#)<sup>H352</sup> → [барра](#) ([Исо](#))<sup>G286</sup> → [Барра](#) (арнион, [Масех](#)) → [Худовандова](#) [Наҷотдиҳанда Исои Масех](#) ([Худоё](#)) [Қодир](#)]<sup>604</sup>

[Шумона](#) бо чизҳои фосиқе, ки аз падарони шумо мерос мондааст, балки бо хуни пешинаи онҳо фидия дода шуд [Масех](#), аз [барра](#) (амнос)<sup>G286</sup> бе айб ва доғ, ё логотип, ки дар ибтидо пешниҳод шуда буд ва бо буд [Худоё](#), ва буд [Худоё](#). Ин [гӯсфанд](#) (амнос)<sup>G286</sup> пешакӣ муқаррар карда шуда буд [бунёди ҷаҳон](#), ва аҳди байни [Худоё](#) (['Лохим](#)) ва [Иброҳимро](#) тасдиқ кард [Худоё](#)<sup>G2316</sup> дар [Масех](#).<sup>605</sup> Ин [гӯсфанд](#) (амнос)<sup>G286</sup> дар ин охирзамон барои шумо ошкор шудааст:

→ [Барра](#) (арнион)<sup>G721</sup>: [Исо](#), ки барои қурбонии сӯхтани ҳамчун [як кӯчкор](#) ([айил](#), [Ҳастӣ 22:13](#))<sup>H352</sup> омад ҷаҳон ҳамчун [барра](#)<sup>G286</sup> аз [Худоё](#) ([Юҳанно 1:29](#)) шуд [Барра](#) (арнион)<sup>G721</sup> ё [Масех](#) ([1Пт 1:19](#)) ки сохта шудааст

дар ин замони охир барои мо зӯҳур мекунад, ҳамчун [Худованд](#) ва [Наҷотдиҳанда Исои Масех](#) ([Худоё](#)) [Қодир](#) ([1Пт 1:20](#)).<sup>606</sup>

→ [Исо](#) ба [Петрус](#) гуфт, ки пойҳои дигаронро бишӯяд (паҳн [логотипи Худо](#)) то ки номҳои мехнатка-шон дар

([Исроил](#)) дар мешавад [китоби ҳаёт](#) ([Phl4:3](#)), ва онҳо метавонанд дар хоки муқаддас ([Исроил](#)) истода бошанд.

[пеш](#) [Худоё](#) ([Юҳанно 13:12](#)).<sup>607</sup>

<sup>601</sup> Аз [Ваҳй 4:8](#) & [Ваҳй 10:7](#).

<sup>602</sup> Ба «[Худованди Қодир](#) [Мутлак](#), [Ваҳй 1:8](#) ва [Худованд](#) [Худои Қодир](#) [Мутлак](#), [Ваҳй 4:8](#).»

<sup>603</sup> Аз [Ваҳй 5:6](#). Видеои 6, "Худованд (Худованд) [Худои шумо](#) мешавад."

[www.therhemaofthelord.com/course2/6-the-book-of-the-generations-from-adam-to-jesus-the-sons-of-israel-israel/](http://www.therhemaofthelord.com/course2/6-the-book-of-the-generations-from-adam-to-jesus-the-sons-of-israel-israel/).

<sup>604</sup> Аз [Ваҳй 5:7-10](#).

<sup>605</sup> Аз [Ваҳй 4:8](#).

<sup>606</sup> Аз [Ваҳй 6:1](#).

<sup>607</sup> Видеои 11. «(Либоси Исо) Пеш аз «Иди Фисҳ».

[www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/11-jesus-garment-before-the-feast-of-the-pasover/](http://www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/11-jesus-garment-before-the-feast-of-the-pasover/).

- **Номи Худо ва таълимоти Уро эҳтиром кунед**  
Шумо бо хуни гаронбаҳо харидед Масех (Исохамчун барра<sup>G286</sup> бейб ва бе доғ, ки шуд Масех Фисҳи мо), ва ин Худовандо (despotēs) он касест, ки шуморо харидааст (2Пот 2:1). Аз ин рӯ, танҳо Худовандо (despotēs) Худоё аст Худованд (кирио)<sup>G2962</sup> Исои Масех (Яхудо 1:4). Дар Худовандо (деспотхо) медихадрема (Луқо 2:29) васадологоти пхоаз мо Худованд Исои Масех ва доктрина ки бандагона шро ба саломатӣ тарк мекунад (Луқо 2:29). Зеро Уреманоми худро гиромӣ дорад Худоё, Таълимоти У куфр нест (1Т 6:1-3).<sup>608</sup>

- **Рӯҳи ҷовидонӣ, Малакути абадӣ**  
Худованд (Худованд) хонадони банӣ-Исроилро дар Миср ва ҷонҳои банӣ-Исроилро аз марг наҷот дод. Ба воситаи қурбонии иди Фисҳи Худованд, Наҷотдиҳанда Масех мо ХУДОВАНД (Луқо 2:11) супурда шуд ҷонҳо аз хонадони банӣ-Исроил, ва Масех шуд барра<sup>G721</sup> барои иди фисҳи Худованд (1Кр 5:7) тавсиф дар Мисоло 12:4-11, ки ба воситаи Рӯҳи абадӣ, Хуни Худро бе нуқта пешкаш кард Худоё, ба шумо имкон медихад, ки виҷдони худро аз аъмоли мурда пок кунед, то ба зиндагон хизмат кунед Худоё (Ибр 9:14-15), ҳам ҷонҳо ва ҳам Рӯҳи банӣ-Исроилро наҷот медихад.<sup>609</sup>

Малакути Худоё дар логотип нест, балки дар қудрат аст, балки онҳое, ки нигоҳ доштанд логотипҳо ба қудрати эҳё ниёз доранд, то меваҳои зиёди рема ба даст оранд. Аммо барои он ки шумо Уро нигоҳ медоштед логотипҳо ба қувваи андаки онҳо даромадгоҳе ба шумо фаровон хоҳад шуд салтанати абадӣ аз мо Худовандова Наҷотдиҳанда Исои Масех (2Пт 1:11).<sup>610</sup>

- **Худоё ва Барра**  
Худованд (деспотхо),<sup>G1203</sup> ки туро бо хуни гаронбаҳои аз Миср харид Масех ва мо гардид Худоё, ё Худованд Исои Масех, ба онҳое, ки дар рӯи замин сокинон доранд, доварӣ хоҳад кард, то интиқоми хуни ҷонҳои кушташударо бигиранд. логотипи Худо (Ваҳй 6:9-10).<sup>611</sup>

Эмаҳлуқоте дар осмон, бар замин, зери замин, бар баҳр ва ҳар он чи дар онҳо мегӯяд: «Муборак ва ҷалол ва салтанат аз они Нишинандаи тахт, ки Худоё (Падар аз Исои Масех мо Худовандо), ва ба Барра<sup>G721</sup> (Худовандова Наҷотдиҳанда Исои Масех) то абад дудахр” (Ваҳй 7:12).<sup>612</sup>

(Ваҳй 13:10) Сабр ва имони муқаддасони муқаддас (асир гирифта ва кушта мешаванд)

Ваҳй 13:10 Он ки роҳбарӣ мекунад (чамъ мекунад)<sup>G4863</sup> ба асирӣ гирифта мешавад: он ки бо шамшер мекушад (мачайра)<sup>G3162</sup> бояд бо шамшер кушта шавад (мачаира).<sup>G3162</sup>  
Ана сабр<sup>G5281</sup> ва имон<sup>G4102</sup> аз муқаддасон (муқаддасоти муқаддас).<sup>G40</sup>

- ☞ Ваҳй 13:10 Агар касе бояд асир шавад, ба асирӣ меравад; агар касе бо шамшер кушта шавад, бо шамшер кушта мешавад.  
Ин ҷосабр ва имони муқаддасон аст.

→ Муқаддасоне, ки бо имон сабр кардаанд, асир мешаванд ва барои шамшер кушта мешаванд (ё логотипи Худо). Ҳамин тавр, ҳар касе, ки муқаддасонро бо он мекушад логотипи Худо, бо он кушта мешавад.

- Рӯҳҳои кушташуда ба шоҳидон аз логотипи Худо дар зери қурбонгоҳ буданд Ваҳй 6:10, нидо кард ба Худованд (деспотхо) барои интиқоми хуни худ аз сокинони замин, аммо онҳо бояд то ҳарду интизор шаванд шумораи ҳамкорони онҳо ва бародарони онҳо, ки низ кушта хоҳанд шуд (Ваҳй 6:10-11).

<sup>608</sup> Аз Ваҳй 6:12-16.

<sup>609</sup> Аз Ваҳй 6:8.

<sup>610</sup> Аз Ваҳй 3:8.

<sup>611</sup> Аз Ваҳй 8:5.

<sup>612</sup> Аз Ваҳй 5:13.

→Ҳамаи муқаддасони калисои Худо, ки бо хуни Худ харида шудаанд ([Аъмол 20:28](#)), ҳастанд сокинони осмон ва ҳамин тавр аз парастии Ҳайвони 1-ум (аз Бобили Нав) даст мекашанд салтанат) ва кушта шаванд.

([Ваҳй 13:11](#)) Ҳайвони 2-юми аз замин беруншуда (ба мисли Барра 2 шох дорад)

[Ваҳй 13:11](#) Ва дидам, ки Ҳайвони дигаре аз замин берун меояд (замин)<sup>61093</sup> ва ӯ ду шох дошт мисли барра (арнион),<sup>6721</sup> ва чун аждаҳо сухан мегуфт.

☞ [Ваҳй 13:11](#) Ва ман (Юҳанно) Ҳайвони ваҳшии дигареро (2-юм) дидам, ки аз замин берун меояд, ва ду (2) шох (подшоҳ) дошт **Барра** (арнион) ва мисли аждаҳо сухан мегуфт.

- **Ҳайвони 2-юм** 2 шох (2 подшоҳ) дошт **Барра** ва монанди сухан мегуфт **аждаҳо** (барои фиреб додани халқи **Худо**).<sup>613</sup>
- **2 шох** мисли Барра: 2 шох мебошанд **подшоҳон** аз **салтанат** аз **мидия** ва **форс** (қабилаҳо дар Подшоҳии Бобил).

- Ҳайвонҳо кистанд?

➤ Ҳайвоноти осмон + баҳри бузург + замин: аждаҳои бузурги сурх ([Ваҳй 12:3](#)).

→ **Даррандагон** мебошанд **мавҷудоти рӯҳони осмон**, ки аз **баҳри бузург** ва подшоҳ шудан **замин** (баҳр ва замин).<sup>614</sup>

- **4 рӯҳ** (аз осмон, [Дон 7:2](#)),
- **4 Ҳайвони бузург** (аз баҳри бузург, [Дон 7:2](#)),
- **4 подшоҳ** (аз баҳр ва замин, [Дон 7:17](#)),

→ Ҳайвони 2-юми бузург **сурх аждаҳо**, кӣ дорад **7 сардорон**, **10 шохҳо**, ва **7 диадемаҳо** бар сари

ӯ аст

яке аз мавҷудоти рӯҳони осмон, ки аз баҳри бузург мебарояд **заминро бардоред ва подшоҳ**

шавед

(баҳр ва замин, [Ваҳй 12:3](#)).

➤ Ҳайвони ваҳшӣ (аз осмон)

- **Аждаҳои бузург** (мори кӯҳна, Иблис ва Шайтон, [Ваҳй 12:7–9](#)) Ҳайвони дарранда аз осмон, ки буд аз осмон сарнагун карда, ба замин партофт варсалтанат бар Бобили бузург ([Ваҳй 17:18](#) & [Ваҳй 18:2](#)).

- Ҳайвони ваҳшӣ, ки аз осмон ба замин андохта шуд, аст **Люцифер** ([Ишя 14:12](#))<sup>x1966</sup> ки дар болои Ҳайвони 1 нишастааст,

ё **Бобили нав**.<sup>615</sup> Сипас, «фоҳишаи бузург», ки онро Ҳайвони 2-юм дар замин мебардорад ([Ишя 14:12–14](#), [Ваҳй 17:7](#)) ба воситаи Папа, боиси тамоми сокинони замин мегардад **ибодат кардан** Ҳайвони 1-ум (**Як ҳукумати чаҳонӣ**, [Ваҳй 18:4](#)).

- Папа бар халқҳо, қавмҳо, миллатҳо ва забонҳои зиёде нишастааст ([Ваҳй 17:15](#)), ва барои он кор мекунад

**калисои католикии румӣ** (**модари фоҳишаҳо**)."

→ Ва он ки бар шаҳри бузург нишаста буд "**фоҳишаи бузург**" ([Ваҳй 17:9](#)) ё "Папа", ки

<sup>613</sup>Ба "[Расми 13-4] Шаҳри бузурги Бобил" муроҷиат кунед

<sup>614</sup>Ба "[Расми 13-2] 4 рӯҳи осмон (Дониёл 7-8) муроҷиат кунед."

<sup>615</sup>Люцифер (Стронг [X1966](#), hêlêl): 'Ҳелел', ки подшоҳи Бобилро тасвир мекунад, ки маъноаш "нурбардор" аст,

сардори Трат, ки аз калисои католикии румӣ аст ([модари фохишаҳо](#)).<sup>616</sup>

[-Люцифер](#) аст ба (афтида) [писари субҳ](#) ([Ишая 14:12](#)) ки дар Бобили Нав ништааст ва ӯ ([зиддимасеҳ](#))

подшоҳи рӯи замин ё подшоҳи Бобили Нав хоҳад шуд ([Ишая 14:4](#)) ки аз ҳайвони 1-ум аст, ва тахти худро бар ситораҳои Худо баланд гардон ([И](#))<sup>H410</sup> ([Ишая 14:12–14](#), [Ваҳй 12:7–9](#)).

→ [Люцифер](#) ([писари субҳ](#))

мешавад

- Дар [Ишая 14:12](#), [Люцифер](#) ишора мекунад [писари субҳ](#), ки баъд аз он подшоҳи Нав номида

**Бобил.**

масхара мекарданд

- Дар [Ишая 14:16-17](#), мардум аз суқути Бобули тавоно ба ҳайрат афтада, подшоҳи онро

**Бобили нав** ([ёзиддимасеҳ](#)) ва гуфт: «Оё ин одамест, ки заминро офарид <sup>H776</sup>ба [ларзон?](#)»

баромадан аст

- Реша ([Люцифер](#)) аз ин подшоҳи бад ([зиддимасеҳ](#) барои ҳайвони 1) хошиба боло

чойҳои баланди абрҳо, ба монанди баландтарин ё Худо будан ([И](#))<sup>H410</sup> (соҳиби кист **осмон** ва заминё [Масеҳ](#), дар кӣ [Худо](#) ё ҳама чизро зеро по гузоштааст **аз он** [Масеҳ](#) пойҳо, [1 Қўр 15:27](#)).

тамғаи ҳайвони 1-ум.<sup>617</sup>

- Аполлион, подшоҳи фариштаи чоҳи бепоён, аз чоҳи бепоён боло хоҳад рафт. ([Ваҳй 9:11](#), [Ваҳй 17:8](#)) ва кор карда мебарояд [паёмбари козиб](#) аз ҳайвони 2-юмкӣ мебарад [фоҳишаи бузург](#) (Папа), барои фиреб додани ҳамаи сокинони замин барои гирифтани

андохтанд

→ Ҳамин тариқ, бдигар [зиддимасеҳ](#) ва [паёмбари козиб](#) мешавад зинда ба кули оташи сӯзон

бо Brimstone ([Ваҳй 19:20](#)) ва шабу руз то абад азоб хоханд дод ([Ваҳй 20:10](#)).<sup>618</sup>

➤ **Аполлон**, фариштаи подшоҳи чоҳи бепоён (замин = баҳр ва замин, [Ваҳй 9:11](#))

- **Аполлон** подшоҳи салтанати рӯи замин мегардад (баҳр + замин). Ӯ як мавҷудоти рӯҳонӣ аст ки ба воситаи подшоҳ кор хоҳад кард ([паёмбари козиб](#)) аз 2 ҳайвони ваҳшӣ аз замин ([Ваҳй 9:11](#), [Ваҳй 17:8](#)), ба воситаи подшоҳ кор кардан ([зиддимасеҳ](#)) аз 1 ҳайвони дарранда аз баҳр.

• **Ҳайвони 1-ум** (аз [баҳр](#))

Ҳайвони 1-ум, дорои **7 сар** (шоҳҳо), **10 шох** (подшоҳони бе салтанат ханӯз), & **10 диадема** (дар шох) аз баҳр баланд хоҳад шуд ([Ваҳй 13:1](#)).

• **Ҳайвони 2-юм** (аз [замин](#))

**Шаҳри Ватикан** аз ҳайвони дуюм аст, ва анбиёи козиб аз замини он берун хоҳанд омад ([Ваҳй 13:11](#)).

→ Ҳайвони 2-юм, ки аз замин мебарояд, 2 шох дорад.

- **Антимасеҳ** аз ҳайвони 1-ум ба қудрат, тахт ва қудрати бузурги аждаҳо дода мешавад куфр дар давоми 42 моҳ ([Ваҳй 13:2–5](#)).

- **Паёмбари козиб** ([Ваҳй 19:20](#)) ҳайвони 2-ум ([Салтанати нави Рум](#)) дар барра меояд либоспӯшӣ ва монанди сухан гуфтана [аждаҳо](#) ки барои гирифтани нишони ҳайвони ваҳшӣ сокинони заминро фиреб диҳанд ([тамғаи аждаҳои бузург](#), [Ваҳй 12:9](#)), бо аломатҳои кор карда, тамоми ваколатҳои 1

<sup>616</sup>Ба "[Ваҳй 17:3–6](#)) АСРОР, БАВИЛОНИ БУЗУРГ, МОДАРИ ФОХИШАҲОН ВА ЗАМИНИ ЗАМИН..»

<sup>617</sup>Аз [Ваҳй 22:16](#).

<sup>618</sup>Муроҷиат кунед [Ваҳй 17:3–6](#).

хайвони ваҳшӣ ([Салтанати нави Бобил](#)) ки аз аждаҳо аст (Люцифер ё Шайтон, [Ишья 14:12](#), [Ваҳй 12:9](#), [Ваҳй 13:11-12](#)).<sup>619</sup>

→ Кистанд **2 шох аз замин**?

- Ба хайвони 1-ум, ки аз баҳр берун хоҳад шуд (Малакути Бобили Нав), аждаҳо ба ӯ қудрат ва тахти ӯ ва қудрати бузурге бидеҳ, то 42 моҳ куфр гӯяд, [Ваҳй 13:2-5](#)).

Аммо тамоми қудрати хайвони 1 ба хайвони дуюм, ки аз замин берун меояд, дода мешавад.

дорои 2 шох (подшоҳони салтанатҳои Мидия ва Форс) дар [барралибос](#) ([Ваҳй 13:11-12](#)) ба воситаи аломатҳои кор-кунанда сокинони заминро фиреб дода [паёмбари козиб](#) ([Ваҳй 19:20](#)).

[\(Ваҳй 13:12-13\)](#) Айвони 2-ум сокинони заминро мачбур мекунад, ки хайвони 1-умро парастӣш кунанд

[Ваҳй 13:12](#) Ва ӯ тамоми қудратро (қудратро) ба кор мебарад. <sup>G1849</sup> аз аввалин хайвони ваҳшии пеши ӯ, ва заминро (заминро) ба вучуд меорад <sup>G1093</sup> ва сокинони он ҷо ба хайвони ваҳшии якум, ки захми марговараш (вабо) парастӣш мекунад <sup>G4127</sup> шифо ёфт.

[Ваҳй 13:13](#) Ва мӯъҷизоти бузург мекунад, <sup>G4592</sup> то ки оташро аз осмон бар замин (замин) фуруд оварад. <sup>G1093</sup> дар назари мардон, <sup>G444</sup>

☞ [Ваҳй 13:12](#) Ава ӯ (хайвони 2-юм) дар ҳузурӣ ӯ тамоми қудрати хайвони якумро ба амал овард, ва замин ва сокинони онро водор мекунад, ки ба хайвони якум сачда кунанд, ки захми марговараш шифо ёфт.

→ Хайвони дуюм ([Салтанати нави Рум](#)), дорои тамоми қудрати хайвони 1-ум ([нав Салтанати Бобил](#)), ҳамаи сокинони заминро водор мекунад, ки (яке аз салтанатҳои) хайвони 1-умро парастӣш кунанд ки захми марговараш (яке аз 7 сари ӯ дар [Ваҳй 13:1](#) [ё марҳилаи якуми салтанати Рум](#)) шифо ёфт ([дар марҳилаи охири Салтанати нави Рум](#) ([Ваҳй 13:3](#))).<sup>620</sup>

☞ [Ваҳй 13:13](#) Ава ӯ (хайвони 2-юм) кори бузург мекунад [аломатҳо](#), ҳатто сохтан [оташ](#) аз осмон ба замин фуруд ояд дар назари мардон. <sup>G444</sup>

→ Он ки аз хайвони 2-юм аст, ки оташе кардааст, то аз осмон ба замин фуруд ояд чашми мардум аст, пайғамбари козиб ([Ваҳй 19:20](#)).

[\(Ваҳй 13:14\)](#) Айвони 2-юм ба воситаи аломатҳо сокинони заминро фиреб медиҳад

[Ваҳй 13:14](#) Ва сокинони заминро (заминро) фиреб медиҳад. <sup>G1093</sup> ба воситаи он мӯъҷизаҳо (нишонаҳо) <sup>G4592</sup> ки ӯ қудрат дошт (грант) <sup>G1325</sup> дар назди хайвони ваҳшӣ кор кардан; ба сокинони замин (замин) мегӯянд. <sup>G1093</sup> ки барои хайвони ваҳшӣ, ки аз шамшер ҷароҳат бардошта буд, пайкара созанд, <sup>G3162</sup> ва зиндагӣ мекард.

☞ [Ваҳй 13:14](#) Ва ӯ (хайвони 2-ум, [Салтанати нави Рум](#)) А-сонеро, ки дар рӯи замин зиндагӣ мекунад, фиреб медиҳад тавассути [нишонаҳо](#) ки ба ӯ дар назди хайвони ваҳшии (1-ум) иҷозат дода шуда буд [Бобили нав](#)), ба онҳое, ки дар рӯи замин сокин ҳастанд, бигӯянд, ки ба онҳо тасвир созанд [ба \(2-ум\) хайвони ваҳшӣ](#),

<sup>619</sup>Ба "[Расми 13-4] Шаҳри бузурги Бобил" муроҷиат кунед.

<sup>620</sup>Муроҷиат кунед [Ваҳй 13:18](#).

ки аз шамшер ярадор шуда буд<sup>G3162</sup> ва зиндагӣ мекард.

→ Яке аз сари 1-уми ҳайвони ваҳшӣ (ё салтанате), ки аз шамшер захмӣ шудааст, **рӯмӣ** **Салтанатаз ҳайвони 2-юм** ки аз замин баромадааст. Ҳайвони дуюм (**Салтанати нави Рум**) ба сокинони замин мегӯяд, ки тасвир созанд (**аз ҳайвони 2-юм**) ки аз шамшер ярадор шуда буд, вале зиндагӣ мекард (**Ваҳй 17:11**).

**\*Тӯ симои ҳайвони 2-юмро тасвир мекунад**

Чунки пайғамбари бардурӯғи ҳайвони ваҳшии 2 (Шоҳигарии Рӯмӣ) заминро сокинони замин хоҳад кард

барои сохтани симои худ, мумкин аст, ки дар тасвир симои Паёмбари козиб, Подшоҳ дохил шавад

Чарлз III,<sup>621</sup> **ҳамчун номзади эҳтимолӣ**. Бо назардошти он, ки модараш Малика Елизавета II низ буд

Пеш аз шоҳ Чарлз III дар соли 1953 тоҷ гузошта шуда буд, инчунин эҳтимол дорад, ки тасвир ҳарду модарро дар бар гирад ва писар.

**(Ваҳй 13:15)** **Ҳақда ба симои ҳайвони ваҳшӣ дода мешавад, ки суҳан ронад**

**Ваҳй 13:15** Ва ӯ қудрат дошт (грант)<sup>G1325</sup> ҳаёт бахшидан (рӯҳ)<sup>G4151</sup> ба сурати ҳайвони ваҳшӣ, ки сурати ҳайвони ваҳшӣ ҳар ду суҳан гӯяд, ва сабаб гардад, ки ҳар кӣ ба пайкари ҳайвони ваҳшӣ сачда намекунад, кушта шавад.

☞ **Ваҳй 13:15** Ва ба ӯ дода шуд (**ҳайвони 2-юм**) ба образ руҳ бахшад **оф(2-ум)** ҳайвони ваҳшӣ, то ки тасвири (**2-ум**) ҳайвони ваҳшӣ ҳатто суҳан мегуфт ва сабабгори он ки ба сурати парастии нахоҳанд буд **ба(2-ум) ҳайвони ваҳшӣ** кушта шавад.

➤ **Тасвири ҳайвони 2-юм**

- **Тӯ ҳайвони 2-юм (аз Салтанати нави Рум)** ба сокинон дар замин мефармояд, ки тасвири онро созанд **ба**

**(2-ум) ҳайвони ваҳшӣ**, ва ба симои руҳ дода мешавад **ба(2-ум) ҳайвони ваҳшӣ** то ки тасвир суҳан ронад.

→ муқаддасон сар бурида мешаванд (**Ваҳй 13:10**) зеро онҳо ба Исо, ки нигоҳ дошт, шаҳодат медиҳанд **логотипҳо**

**аз Худо**, ва онҳо аз ибодат даст мекашанд **тасвири(2-ум) ҳайвони ваҳшӣ**.

**(Ваҳй 13:16)** **Ҳайвони 2-юм сокинони заминро маҷбур мекунад, ки дар дасти рост ӯ пешониашон аломат гиранд**

**Ваҳй 13:16** Ва ӯ ҳамаро, чӣ хурду бузург, ҳам сарватманд ва ҳам камбағалон, озод ва ғулом, барои гирифтани нишон<sup>G5480</sup> дар (дар)<sup>G1909</sup> дасти росташон, ӯ<sup>G2228</sup> дар (дар)<sup>G1909</sup> пешониашон:

☞ **Ваҳй 13:16** Ва ҳайвони дуюм (аз **Салтанати нави Рум**) боиси ҳама, чи хурду бузург, ҳам сарватманд ва ҳам камбағал, озод ва банд, гирифтани **нишона** ба дасти росташон, ӯ ба пешониашон.

† **Ду намуди нишонаҳо мавҷуданд (тамга ва мӯҳр)**<sup>G5480</sup>:

(1) **Нишона** аз ҳайвони ваҳшӣ (**666, Ваҳй 13:16-17**) ки дар қисм гирифта мешавад.

**Аъмол 17:29** *Азбаски мо фарзандони Худо ҳастем,*

*Мо набояд фикр кунем, ки Худо ба тилло ӯ нуқра монанд аст, ӯ санг, кандакорӣ (тамга)<sup>G5480</sup> бо санъат ва дастгоҳи одамӣ.*

<sup>621</sup>Ба "(**Ваҳй 16:12-14**) *Флакони 6: Одар дарёи бузурги Фурот об хушк мешавад ва 3 арвоҳи палид.*»



→Азбаски тамға бояд дар дасти рост ё пешона гирифта шавад, маълум аст, ки нишони ҳайвони ваҳшӣ (666) гирифта мешавад "дар гӯшт(Аъмол 17:29)."

(2)Мӯҳр аз Рӯҳ (144,000,2Қр 1:22,Аъмол 17:29) ки дар дил қабул карда мешавад  
→Нахустин меваҳо (муқаддасҳо) дар рӯҳ мӯҳр хоҳанд шуд, на дар ҷисм.

(Ваҳй 13:17) ^еч кас бе тамға, номи ҳайвони ваҳшӣ ва рақами номи ӯ харидану фурухтан мумкин нест

Ваҳй 13:17 Ва то касе нахарад ва на фурушад,  
чӯз он ки аломате дошт, ё номи ҳайвони ваҳшӣ ё рақами номи вай.

- ☞ Ваҳй 13:17 Ава ҳеҷ кас наметавонад бихарад ё фурушад, чӯз касе ки дорад
- нишона (аз ҳайвони ваҳшӣ), ё
  - **номи ҳайвони ваҳшӣ**, ё
  - рақами номи ӯ (ҳайвони ваҳшӣ).

#### ➤ Нишони ҳайвони ваҳшӣ

- Номаз ҳайвони ваҳшӣ: "Аполлон»  
→ Фариштаи подшоҳи чоҳи бепоён Аполлон аст (Ваҳй 9:11) кор карда мебарояд ба Антимасеҳ<sup>622</sup> ва паёмбари бардурӯғи ҳайвони 2-юмро маҷбур созад, ки сокинони заминро маҷбур созанд, ки дар онҳо нишона гиранд дасти рост, ё дар пешони онҳо.
- Шумораи аз ҳайвони ваҳшӣ дар тамғаи он навишта шудааст: "666.»  
→ Дар соли 2019, Microsoft (ширкати технологӣ дар Иёлоти Муттаҳида) ба патент пешниҳод кард рақами "060606", ки ба системаи суртосургенсу имкон медиҳад, ки маълумотро дар бораи бадани инсон тасдиқ кунад фаъолият.<sup>623</sup>
- Системаи аз ҳама васеъ истифодашавандаи пардохт: "Штрих-код»  
→ Дар моҳи апрели соли 2023, Идораи пулии рақамии асъор (DCMA) Unicorn, як крипто асосиро оғоз кард.  
Асъори рақамии Бонки марказӣ (CBDC) ки ҳамчун Воҳиди Умумиҷаҳонии Пул (UMU) хизмат хоҳад кард ва байналмиллалии CBDC, ба ҳукумати ҷаҳонӣ (Созмони Милали Муттаҳид, ки қароргоҳи Созмони Милали Муттаҳид воқеъ аст Штатҳо) назорати мутлақ аз болои пул тавассути мониторинги пардохтҳои фаромарзӣ аз ҷониби шахсони воқеӣ дар мамлакатҳои аъзо.<sup>624</sup>  
Штрих-кодҳо системаи пардохти васеъ истифодашаванда барои анҷом додани муомилот мебошанд, зеро онҳо беҳтарин воситаи савдо дар саросари ҷаҳон. Штрих-код дар тарафи чап, марказ ва дур се сатр дорад  
рост, ҳар як дорои рақами ноаён 6, қабули он 666.<sup>625</sup>
- Шабакаи глобалии сертификатсияи саломатии рақамӣ ё GDHCN (Идентификатсияи глобалии рақамӣ)  
→ Дар моҳи июни соли 2023 Созмони Ҷаҳонии Беҳдошт (ТУТ) ва Комиссияи Аврупо 'Global

<sup>622</sup>Мурочиат кунед Ваҳй 13:18.

<sup>623</sup>Дар интернет рақами наشري "W0/2020/060606" ва санаи наشري онро, 26 март соли 2020 ҷустуҷӯ кунед.

<sup>624</sup>Дар интернет шумораи афзояндаи кишварҳоеро ҷустуҷӯ кунед, ки ба пилотҳои CBDC ва паҳн кардани онҳо ваъда медиҳанд.

<sup>625</sup>Дар интернет ҷустуҷӯ кунед, то дар бораи рамзҳои штрих-коди EAN/UPC/JAN маълумот гиред.

Шабакаи сертификатсияи рақамии саломатӣ (GDHCN)' барои сохтани шабакаҳо барои сертификатҳои COVID-19. Аммо ин

"Идентификатсияи рақамии глобалӣ" барои CBDC барои Антимасеҳи "Як Ҷаҳон" асос мегузорад

Ҳукумат барои иҷрои қонун барои ҳама дар тамоми ҷаҳон барои гирифтани "тамғаи ҳайвони ваҳшӣ"

(Муроҷиат кунед [Ваҳӣ 13:17-18](#)).<sup>626</sup>

- **Ҳеч кас наметавонад бихарад ё фурӯшад, магар ин ки тамға надошта бошад** ([дар қисм, Аъмол 17:29](#))

→ Оғози CBDC аз ҳама талаб мекунад, ки бо истифода аз Unicoин муомилот (харид ва фурӯш) анҷом диҳанд

(системаи пулии ҳайвон). Яъне ҳукумати марказии ҷаҳонӣ ҳамаро назорат мекунад транзаксияҳоро анҷом медиҳад ва ба касе иҷозат намендиҳад, ки харид ё фурӯшад, агар онҳо аломати системаи ваҳшӣ надошта бошанд,

ки шакли штрих-код барои муомилот дар дастгоҳи технологияи хурд барои ҷамъовари маълумот дар бораи мегирад

фаъолияти бадани инсон, ки дар дасти рост ё пешонӣ ҷойгир карда мешавад.<sup>627</sup>

- **Дараломати ҳайвони ваҳшӣ дар дасти рост ё пешонӣ: "Микрочип"**

→ Микрочип як чипи пардохти имплантатсияшаванда ва ҷамъоваришаванда мебошад, ки тақрибан ба андозаи як дона аст

биринч, ки мумкин аст дар байни ангушти калон ва ангушти ишорат. Он ба таври тиҷоратӣ буд аз охири солҳои 1990 дастрас аст ва ягона технологияест, ки ба ҳадафҳои назорат мувофиқат

мекунад

амалиёти пардохт дар бадани инсон.<sup>628</sup>

Дар ниҳоят, асъори CBDC дар зери пӯсти шумо дар шакли микрочипҳо барои One ҷойгир карда

мешавад

Ҳукумати ҷаҳонӣ барои назорат кардани фаъолияти хариду фурӯши шахсони воқеӣ дар вақти

воқеӣ.<sup>629</sup>

([Ваҳӣ 13:18](#)) 666 (Шумораи ҳайвони ваҳшӣ, ки шумораи одам аст)

[Ваҳӣ 13:18](#) Ана ҳикмат. Бигзор ҳар кӣ ақл дорад (ақл)<sup>63563</sup>  
[шумор](#)<sup>65585</sup> шумораи ҳайвони ваҳшӣ:  
зеро ин шумораи одам аст;<sup>6444</sup>  
ва шуморааш шашсаду шасту шаш аст (666).

☞ [Ваҳӣ 13:18](#) Хин хирад аст. Бигзор ҳар кӣ ақл дорад

- ҳисоб **шумораи ҳайвони ваҳшӣ**,

— зеро он аст **шумораи мард**:

-**Храқам аст 666.**

➤ **Шумораи Папае, ки қудрати ҳайвони ваҳшӣ дорад "666"**

- Ноте, ки арзиши шумораи 1-ум (қўҳна) хаймаи, ки ҷамъ, то **666** аст, «рақами камбуди.

→ Ин маънои онро дорад, ки шумораи ҳайвони ваҳшӣ, ки ба 666 мерасад, шумораи одам, 666 мебошад, ки

<sup>626</sup>Дар интернет калимаи калидии "Шабакаи Глобалии Сертификатсияи Тандурустии ТУТ" -ро ворид кунед, то дар бораи навсозиҳои охири наоҳа маълумот гиред.

<sup>627</sup>Дар интернет, дар бораи меъмории CBDC ва cryptocurrency ҷустуҷӯ кунед ва омӯзед.

<sup>628</sup>Дар интернет ҷустуҷӯ кунед ва биомӯзед, ки чӣ тавр имплантатҳои микрочип пардохтро бо дасти шумо имкон медиҳанд.

<sup>629</sup>Дар интернет, дар бораи имплантатҳои CBDC ва микрочип бо андозаи донаи хурди биринҷ ҷустуҷӯ кунед ва омӯзед.

Инсонии ноқис, худро аз ҳар чизе, ки Худо номида мешавад, боло мебардорад ва нишон медиҳад, ки ӯ дар Худост маъбади Худо, ки рӯҳи зиддимасеҳ дорад ([2Т 2:3-4](#)).

➤ [Номи Анти-Масеҳ](#)

- [Подшоҳ](#), ки аз ҳайвони 1-уми ҳукумати як қаҳонии Созмони Милали Муттаҳид аст, ки фармони онро иҷро мекунад [666](#), эҳтимоли зиёд шахсе бо номи Барак Ҳусейн Обамаи II хоҳад буд ([зиддимасеҳ](#))<sup>630</sup> ки дар давраи салтанати 7-уми «Бобилони нав» (ё президенти 44-уми Штатҳои Муттаҳида) шох буд, вале боз шоҳи шаҳри бузурги Бобул хоҳад шуд. Инчунин, подшоҳи 8-уми Салтанати Румҳои Нав ё Паёмбари козиб, аз 7 подшоҳ хоҳад буд ([Ваҳй 17:11](#)).
- Чойгоҳи калисои католикии румӣ дар "Шаҳри Ватикан" аст, ки аз ҳайвони 2-юм (Шоҳигарии Румӣ) аст, ки дар он ҷо Паёмбари козиб бо либоси Барра аз замин берун меояд (барои фиреб додани халқи Худо) ва мисли як одам сухан мегӯяд. аждаҳо тамоми қудрати ҳайвони ваҳшии 1-ро (Бобули нав) ба амал оварад, то ҳамаи сокинони замин (хурд ва бузург, сарватманд ва камбағал, озод ва ғулом) дар дасти рост ё пешониашон нишона гиранд ва ба ҳайвони ваҳшӣ сачда кунанд Ҳайвони 1-ум, "Ҳукумати як қаҳон" ([Ваҳй 13:11-16](#)).

-6([Шумораи мард](#))

- ([Офаридгор](#)) Рӯзи 6-уми офариниши Худованд: Инсон<sup>631</sup>

[Ҳастӣ 1:26](#) Ва Худо гуфт: «Одамро ба вучуд оварем». <sup>H120</sup> дар [мотасвир](#), пас аз [момонандӣ](#).<sup>H1823</sup>  
ва бигзор онҳо бар моҳиёни баҳр, ва бар мурғони ҳаво ва бар дарё салтанат дошта

бошанд

чорпоён, ва бар тамоми замин, ва бар ҳар хазандае, ки дар рӯи замин меҳазад.

[Ҳаст 1:27](#) Пас, Худо инсонро офарид<sup>H120</sup> дар симои худ,<sup>H6754</sup> ба сурати Худо ӯро офарид;  
[мард](#)<sup>H2145</sup> ва зан<sup>H5347</sup> онҳоро офаридааст.

→ Дар ибтидо Худо офаридааст<sup>H853</sup> осмон<sup>H8064</sup> ва замин ([Ҳаст 1:1](#)).

- Дар рӯзи 5-уми офариниши худ Худо китҳои бузургро (аждаҳо) офарид.<sup>H8577</sup> ва зиндагӣ  
([хаёт](#))<sup>H2416</sup> (ҷон)<sup>H5315</sup> ки ҳаракат мекунад (ки обҳо ба таври фаровон берун овардаанд) ва

ҳар як

[мурғи болдор](#) пас аз навъи худ ([Ҳаст 1:21](#)).

-Баъд дар рӯзи 6-ум Худо одамро офарид<sup>H120</sup> дар симои худ (мард = мард<sup>H2145</sup> ва зан<sup>H5347</sup>).

<sup>630</sup>Ба вебсайти Кохи Сафеди Барак Обама равед ва (барои фаҳмидани) изҳороти Барак Обама ва Попи Франсисро хонед. 23 сентябри соли 2015. Инчунин, ба «660 (шумораи ҳайвони ваҳшӣ)» аз боби 13 нигаред.

<sup>631</sup>Ба "[Расми 13-а] Қадамҳои офариниш", аз Видео 1, "Дар ибтидо ва қадамҳои офариниш" муроҷиат кунед.  
[www.therhemaofthelord.com/course1/lesson1/](http://www.therhemaofthelord.com/course1/lesson1/).

Steps of Creation

Heb 11:3 records, "Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God" and there are three distinctions as to how God "framed" the heaven and the earth. According to Genesis 1, the word of God is framed into three different forms: things that were "Created," Made (done), and to bring forth.

God Created

- Heaven & Earth
  - Great whales (dragon) (life) that moves
  - Winged fowl
  - Man in God's own image
  - Male & Female
- In the beginning, "God Created" the heaven and the earth (Gen 1:1).
- On the 5<sup>th</sup> day of His creation, God created great whales (dragon) and living (soul) that moves (which the waters brought forth abundantly), and every winged fowl after his kind (Gen 1:21).
  - Then on the 6<sup>th</sup> day, God created man in His own image (male and female) (Gen 1:27).

God Made (do)

- The firmament
  - The greater/lesser light
  - Tree making fruit
  - The beast (life) of the earth, cattle
  - Man
- The things that "God Made" are the firmament (which God called Heaven), the greater/lesser light, Tree making fruit the (life) of the earth, cattle creeping things → all after his kind
- But before God created man, God said, "Let us make man in our image, after our likeness."
- Then God created man in His own image (male and female) to let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth.

These are the things that God created and made.

Then, God commanded the earth to bring forth grass, and waters to bring forth creeping things, and (as a result), the earth can bring forth the (life) (soul).

God said, Bring forth

- Let the Earth bring forth grass, and waters to bring forth seed, and trees yielding fruit
  - Let the Earth bring forth abundantly moving creatures
  - Let the Earth bring forth the life (soul), cattle creeping thing
  - A river went out of Eden to water the garden
- But before making a man, God said the earth and waters to bring forth the following things abundantly:
- "Let the Earth bring forth grass, Herb yielding seed, Tree yielding (making) fruit → after his kind (Gen 1:12)
  - "Let Waters bring forth abundantly moving creatures (creeping things) (Gen 1:20)
  - "Let the Earth bring forth the life (soul), cattle creeping thing, life of the earth → after his kind (Gen 1:24)

➤ **Иҷодугар**

**Худоё** одамро (мард ва зан) ба сурати Худ офарид, аммо гуноҳ ба воситаи як одам ба ҷаҳон дохил шуд, ва мамот ба воситаи гуноҳ барои ҷама одамон ([Ҳаст 1:27](#), [ба Рум 5:12](#)). Барои он ки ҷаҳонро бо худ созад, **Худоё** дар буд **Масеҳ**, ки гуноҳҳои онҳоро ба гардани онҳо наандохта ва ба мо калимаи (логос) воғузур кардааст. <sup>G3056</sup>ошти ([2Қр 5:19](#)).

-**Масеҳ** зиндагии мост ([Кол 3:4](#)) ва аз он **Худо** Мухаббат дар ҳар касе, ки логотипи Ӯро нигоҳ медорад, комил аст ([1 Юҳанно 2:5](#)). «Ва мо

*бидонед, ки мо аз **Худоё**, ва тамоми ҷаҳон дар шарорат хобидаст. Ва мо медонем, ки Писари **Худоё***

*омада, ба мо хирад бахшид, то ки ҳаққро бидонем, ва ҳастем **дарвай***

*ки ин **дуруст аст**, хатто **дар** Писараш **Исои Масеҳ**. Ин аст Худои ҳақиқӣ ва ҳаёти ҷовидонӣ” ([1 Юҳанно 5:19-20](#)).*

➔ Ҷама чиз аз **Худоё**, бинобар ин, роҳ **Худоё** сохта шудааст **одам дар симои У** параллелҳо **тасвири Худо дар Масеҳ**.<sup>634</sup>

-**Худоё** аст **Нур** ([1 Юҳанно 1:5](#)) ва **Масеҳ** аст **хаёт** ([Кол 3:4](#)) = **Худоё** дар буд **Масеҳ** ([2Қр 5:19](#))

➔ Чун **Нур** дар буд **хаёт**, "қабурға" (ё "**хаёт**")<sup>635</sup> низ дар **одам's**<sup>H120</sup> гӯшт.

➔ **Логотипҳои Худо** мегардад **рема** **кайнур** **Худо** дар дили мо мекурахшад **нур** додан **дониши ҷалоли Худо** дар рӯи **Исои Масеҳ**, ё дар ру ба ру **логотипҳо** ([2Қр 4:6](#)).

-ки **логотипҳо**<sup>G3056</sup> **аз хаёт** (**рема** аз **Худоё**), дар буд **Масеҳ** (**хаёт**).

• **Логотипҳои ҳаёт**

[1 Юҳанно 1:1](#) Он чизе, ки (**логотипҳо**) аз аввал буд (**аввал**),<sup>G746</sup>

ки мо шундаем ва бо чашмони худ дидаем ва ба он нигоҳ кардаем, ва дастҳои мо даст доданд (ластинанд),<sup>G5584</sup> аз **Калом** (логотип)<sup>G3056</sup> **аз хаёт**:

[1 Юҳанно 1:2](#) (Барои **хаёт** **зоҳир гардид** ва мо онро дидем ва шаҳодат медиҳем, ва инро ба шумо нишон диҳед **ҳаёти ҷовидонӣ**, ки буд (**логотипҳо**) бо **Падар**, ва ба мо зоҳир шуд (**дар рема**);)

[1 Юҳанно 1:3](#) Он чи дидаем ва шундаем, ба шумо хабар медиҳем, то ки шумо низ бо мо мушоракат дошта бошед;

ва дар ҳақиқат ҳамкориҳои мо бо он аст **Падар**, ва бо Писараш **Исои Масеҳ**.

(**Исои Масеҳ** = **Ҳаёти ҷовидонӣ**)

➔ **Аввал** = **Логотипҳо** = **Ҳаёт** = **Исо** ([Юҳанно 11:25](#), [Юҳанно 14:6](#), [Ваҳй 21:6](#))

➔ **Исо** (**логотипи ҳаёт** ки дар ибтидо бо буд **Падар**) бо имон ба мо зоҳир гардид

**Исои Масеҳ** ([Рум 3:21-22](#)), ва мо Ӯро дидем (**ҳаёти ҷовидонӣ**) ва шаҳодат диҳед.

[Фил 2:16](#) **Калом**ро нигоҳ доштан (**логотипҳо**)<sup>G3056</sup> **аз хаёт**; то ки дар рузи қиёмат шод шавам **Масеҳ**,

ки на бехуда давидаам ва на мехнат кардаам.

➔ Бо нигоҳ доштани логотипи ҳаёт, шумо дар рӯзи қиёмат шод хоҳед

шуд **Масеҳ**.

<sup>633</sup>Ба "[Расми 13-6] Қабурғаи одам ва як гӯшт" аз Видеои 3 нигаред.

[www.therhemaofthelord.com/course1/3-2/](http://www.therhemaofthelord.com/course1/3-2/).

<sup>634</sup>Ба "[Расми 21-а] (Асрори бузург) Масеҳ ва Калисои 1/2", "[Расми 21-б] (Асрори бузург) Масеҳ ва Калисои 2/2," ва «[Расми 21-в] Ҷама чиз аз Худост».

<sup>635</sup>Ба "[Расми 13-6]" аз Видеои 3 муроҷиат кунед. "Қабурғаи одам чӣ гуна буд?" [www.therhemaofthelord.com/course1/3-](http://www.therhemaofthelord.com/course1/3-)

• **Ҳама дар як(Падар, Писар, писарон)**

- То ҳама бошанд **як**; чунон ки ту, **Падар, моддарман**, ва **Идарту**, ки **онҳо** низ метавонад яке бошад **дармо**:

то ҷаҳон бовар кунад, ки Ту Маро фиристодай ([Jhn17:21](#)).

→ И **даронхо**, ва шумо **дарман**, то ки онҳо сохта шаванд **комилдаряк**; ва ҷаҳон метавонад бидон, ки Ту Маро фиристодай ва онҳоро дӯст доштай, чунон ки Маро дӯст доштай. ([Jhn17:23](#)).

— Навишта шудааст: «Шумо бошед». **муқаддас**; зеро ки ман **муқаддас** ([1Пт 1:16](#)),

→ бо хуни гаронбаҳои **Масех**, аз **барра**<sup>G286</sup> **бе нуқсон ва бе доғ** ([1Пт 1:19](#)).

- **Худоё** астр **рӯх** ([Jhn4:24](#)) ва **Худованд** **Худо** астр **муқаддас** ([Ибодат 19:2](#)), ва Он ки шуморо даъват кардааст, ҳамон астр **муқаддас**

([1Пт 1:15](#)), ва он ки даъват шудааст, озод астр **аз они Масех** хизматгор ([1Кр 7:22](#)).

→ **Худоё=Рӯх, муқаддас=Масех**

- Ҳамин тариқ, маънои **Рӯхулқудс** он аст, ки рӯҳияи **Худоё дар Масех**, ва **Масех дар Худоё** чун **як**.

→ Ҳамин тавр, маънои «одамро ба сурати худ офарида» Ҳамин аст

"**ҳаёт** ки бо хуни занаш ба вучуд меояд **дар** ҷисми одам".<sup>H120</sup>

→ Зеро ки аз ҷониби одам<sup>G444</sup> марг омад, аз ҷониби одам<sup>G444</sup> эҳёи мурдагон низ фаро расид ([1 Кӯр 15:21](#)).

- Аввалин одами Одам ба ҷони зинда табдил ёфт; Одами охири рӯҳи зиндакунанда сохта

шудааст,

([1Кр 15:45](#)).

→ Бо вучуди ин, ҳайвони 2-ум сокинони заминро маҷбур мекунад, ки ба ҳайвони 1-ум сачда кунанд ([Ваҳй 13:12-13](#)) инчунин

ҳамчун тасвири **оф(2-ум)** ҳайвони ваҳшӣ, ки аз ҳайвони 2-юм рӯҳ гирифтааст, то сухан гӯяд ([Ваҳй 13:15](#)), маҷбур кардан

қабул кунанд **нишона** аз ҳайвони ваҳшӣ ([666, Ваҳй 13:16-17](#)) дар дасти рост ё пешониашон, ё дар **гӯшт** ([Ваҳй 13:16](#)).

Бо ин роҳ, шайтон (ки қудрати маргро дорад) на танҳо ҳақ дорад, ки ҳамаи онҳоро нест кунад

ба симои он сачда мекунанд **ба(2-ум) ҳайвони ваҳшӣ** ([Ваҳй 13:15](#)), аммо инчунин сах **Рӯхулқудс** ро

аз худ дур кунед **мӯҳрғузори**

дар дилашон ([2Кр 1:22, Аъмол 17:29](#)).





Before the LORD God took the man's rib, the man had the breath of life, thus the life of the soul. (Gen 2:7)

→ After the LORD God caused a deep sleep to fall upon Adam and he slept and he took one of his ribs and closed up the flesh (Gen 2:21)

→ And the rib which the LORD God had taken from man and brought her into the man, and she shall be called Woman because she was taken out of Man's rib (Gen 2:23)

**Evidence #1** A deep sleep (Strong's H8639, נִרְדָּמָה, *lardemah*) is used figurative for insensibility of spirit (Pro 19:15), or to describe an horror of great darkness (Gen 15:12).

→ It is the LORD God who formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life and man became a living soul (Gen 2:7)

→ Adam (Gen, *adam*, proper masculine noun) means "the first man made" thus he is the first form of being which the LORD God formed man of the dust of the ground.

Therefore, the man is described as the one who transgressed and hid his iniquity in his bosom.

→ Thus, Adam is a man who was formed prior to receiving God's breath of life breathed into his nostrils, or prior of becoming a living soul.

→ Meaning, the rib that was taken from the man while he was in a deep sleep depicts the separation of God's breath of "Life" from the man's soul.

→ This rib (which was taken out of man) is put into Woman which is why the man called her Woman as she was his bone and flesh (Gen 2:23)

**Evidence #2**

After they (husband and wife) ate the fruit of the tree of the knowledge of good and evil, the LORD God said to the woman, "I will greatly multiply thy sorrow and thy conception; in sorrow thou shalt bring forth children; and thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee" (Gen 3:16).

And unto Adam he said,

→ Because thou hast hearkened unto the voice of thy wife (woman), and hast eaten of the tree, of which I commanded thee, saying, Thou shalt not eat of it: cursed is the ground for thy sake; in sorrow shalt thou eat of it all the days of thy life; and thorns also and thistles shall be brought forth to thee, and thou shalt eat of the herb of the field; and in the sweat of thy face shalt thou eat bread, till thou return unto the ground; for out of it was thou taken: for dust thou art, and unto dust shalt thou return. (Gen 3:18)

Eve was the mother of all life that moved upon the earth on the face of its ground. The earth is God's creation from the beginning that has God's breath of life on the face of its ground.

After they sinned, man called his wife's name Eve because she "was" the mother of all living life.

**Evidence #3**

In Lev 17:11 the LORD says "the life of the flesh is in the blood, thus, man's life is in the blood of his wife (life)" (She shall be called woman (wife) because the rib (life) in the man was taken out of his flesh and made her a woman (wife = life))

→ Flesh + with the life (Soul) = the blood (Gen 9:4), or (Husband's) Flesh and his Soul are in the blood which is his wife (life), Lev 17:11)

→ This aligns with why a lamb for sin offering was done with a female without blemish in Lev 4:32, and also,

→ why she shall be cleansed from "the issue of her blood" to offer before the LORD and make an atonement for her (Lev 12:7)

Lev 4:32 And if he bring a lamb for a sin offering, he shall bring it a female without blemish.

Lev 12:7 Who shall offer it before the LORD, and make an atonement for her; and she shall be cleansed from the issue of her blood.

Lev 17:11 For the life of the flesh is in the blood, and I have given it to you upon the altar to make an atonement for your souls; for it is the blood that maketh an atonement for the soul.

→ The law of Moses required a woman a lamb of the first year for a burnt offering, and a young pigeon, or a turtle dove, for a sin offering, unto the door of the tabernacle of the congregation, unto the priest. Who shall offer it before the LORD and make an atonement for her; and she shall be cleansed from the issue of her blood. This is the law for her that hath born a male or a female (Lev 12:6-7).



➤ **Монандӣ**

Агар қабурғаро аз одам набаранд, <sup>H120</sup>ҳаёт дар ҷисми инсон боқӣ мемонад <sup>H120</sup> (Ҳастӣ 6:3), аммо пас аз он ки қабурға аз одам гирифта шавад, <sup>H120</sup> мард Шавҳари зан мешавад. <sup>H376</sup>

-Апас аз он ки мард гуноҳ кард, вай дигар шавҳари зани он набуд **Худованд Худо** ба ӯ

дод. **Худованд Худо**

аз пӯст пӯшонид ва марду занро пӯшонданд (Ҳастӣ 3:21). Баъд, мард <sup>H120</sup>Хавворо медонист занаш; ва ӯ ҳомиладор шуд ва Қобилро зодид (мард ё шавҳар <sup>H376</sup>аз **Худованд** <sup>H3068</sup>) ва Қобил (Ҳастӣ 4:1-2), аммо Қобил Қобилро кушт, вақте ки **Худованд** қурбонии Қобилро не, балки қурбонии Қобилро эҳтиром кард. <sup>637</sup>

[Расми 13-в] Пешниҳоди олиҷаноби Қобил аз Қобил

Cain's offering	Abel's offering
Offered <b>the fruit of the ground</b> <sup>H122</sup> (from the tree of knowledge of good & evil) - which <b>God</b> commanded on <b>the 3<sup>rd</sup> day</b> (not <b>the life of the earth</b> <sup>H726</sup> )	Offered <b>the firstlings of his flock and its fat</b> (from a <b>tree of life</b> ) - which <b>God</b> commanded on <b>the 6<sup>th</sup> day</b> (the fruits of righteousness by <b>faith</b> , Phil 1:11)
God saw it "good" before the ground was <b>cursed</b> (Gen 1:25, Gen 3:17), → But <b>Cain</b> offered his <b>harvest</b> of the <b>the ground</b> after it was cursed	God saw it "good" (Gen 1:25) → <b>Abel</b> offered his <b>harvest</b> that the <b>earth</b> brought forth - <b>the harvest of the souls</b> (Gen 1:24)
<b>The soul of the flesh is in the blood</b> → but <b>Cain did not make an atonement for the soul</b> by blood (Lev 17:11)	<b>The soul of the flesh is in the blood</b> → <b>Abel</b> made <b>an atonement for the soul</b> (the firstlings of his flock) <b>unto the LORD</b> (Lev 17:11)

Шарҳ: **Худованд Худо** қабурғаро гирифта буд (ё ҳаёт) <sup>638</sup> аз одам <sup>H120</sup> ва ӯро зан сохт.

Он гоҳ он мард гуфт: «Бинобар ин мард падар ва модари худро тарк карда, бо зани худ мепайвандад; **хоҳанд будяк гӯшт**» (Ҳастӣ 2:22-25).

— «Ба ин сабаб одам <sup>G444</sup> **падари модари худро тарк кунад ва ба зани худ пайваст шавад**, <sup>G1135</sup> **ва ҳарду хоҳанд будяк гӯшт** (Эфсӯсиён 5:31).»

- Сирри бузург (**Масеҳ + калисо**)

Эфсӯсиён 5:32 Ин як сирри бузург аст, аммо ман дар бораи он сухан мегӯям **Масеҳ** ва **калисо**.

- Қомил дар як = **Масеҳ** (шавҳар <sup>G435</sup>) & **калисо** (зан <sup>G1135</sup>).
- Аммо касе ки ба он пайваст аст **Худованд** як рӯҳ аст (1Кр 6:17).

→ Ба иборати дигар, ӯ (мард ва зан, Ҳастӣ 5:2) ё калисои Худо, ки ба он пайваст аст **Худованд**, **аст як рӯҳ** дар мисоли "як шакли издивоҷ." <sup>639</sup>



Ба Рум 6:5 Зеро, агар мо дар мисоли марги Ҷ якҷоя кошта шуда бошем, мо низ дар мисоли эҳёи ӯ хоҳем буд:

Румиён 8:3 Зеро он чи шариат карда наметавонист, зеро он ба воситаи ҷисм нотаваон буд, **Худоё** худашро мефиристад **Писар** ба монанди ҷисми гунаҳкорва барои гуноҳ гуноҳро ба

ҳасби ҷисм маҳкум кард:

Фил 2:5 Бигзор ин ақл дар шумо бошад, ки дар он низ буд **Исои Масеҳ**:

Фил 2:6 Ки, ки дар шакли **Худоё**, фикр мекард, ки бо Худо баробар шудан ғорат нест:

Фл 2:7 Аммо худро беобрӯ кард ва ба сурати ғуломи худ гирифт, ва сохта шуда буд **бамонандӣ** аз **мардон**: <sup>G444</sup>

→ Дар сохта шуда истодааст **аз они Худотасвир** ва дар мисоли ӯ, "**Худоё** дар мо сокин аст, ва муҳаббати ӯст **мукамал гардиддар** моагар мо якдигарро дӯст дорем» (1 Юҳанно 4:12). Онҳое, ки мо таъмид гирифтаем **Исои Масеҳ** буданд

<sup>637</sup>Ба "[Расми 13-в] ҳадияи олиҷаноби Қобил аз Қобил" ё Видеои 4 нигаред. "Меваи замин <sup>H127</sup> **нисбат ба мевахои адолат**." [www.therhemaofthelord.com/course1/4-the-fruit-of-the-ground-vs-the-fruits-of-righteousness-update/](http://www.therhemaofthelord.com/course1/4-the-fruit-of-the-ground-vs-the-fruits-of-righteousness-update/).

<sup>638</sup>Барои фаҳмидани он, ки қабурғаи одам бо ҳаёт чӣ гуна алоқаманд аст, ба "[Расми 13-б] Қабурғаи одам ва як ҷисм" муроҷиат кунед.

<sup>639</sup>Видеои 7. «Биёед, одамро ба сурати худ мувофиқи шабоҳати худ созем». [www.therhemaofthelord.com/course2/7-the-generations-of-adam-to-abraham-woman-let-us-make-man-in-our-image-after-our-likeness/](http://www.therhemaofthelord.com/course2/7-the-generations-of-adam-to-abraham-woman-let-us-make-man-in-our-image-after-our-likeness/).


шуданд

ба воситаи таъмид ба сурати Ҷ кошта шуда, ба василаи таъмид гирифтанд бо Ҷ дафн карда

марг; Аммо, чунон ки Масеҳ аз мурдагон эҳё шуд, мо низ аз мурдагон эҳё хоём шуд мурда дар мисоли эҳёи Ҷ.<sup>640</sup>

- Аввалин одам<sup>G444</sup> офарида шуда, Одам номида шуд<sup>H121</sup> ва китоби наслҳои Одам дар он рӯз оғоз ёфт **Худоё** одамро офаридааст,<sup>H120</sup> ва ӯро ворид кард **монанди** аз **Худоё** (**Ҳастӣ 5:1**).<sup>641</sup>

[Расми 13-г] Китоби наслҳои Одам



→ Ҳамон тавре ки ҳайвони дуюм ба ҳалоқат меравад (**Ваҳй 17:11**), касе ёфт нашуд, ки навишта шудааст **китоби ҳаёт**

(**Ваҳй 20:15**) андохта мешавад **кӯли оташ** ки дар он шайтон, (1) ваҳшӣ ва пайғамбари козиб (аз ҳайвони 2-ум) ҳастанд (**Ваҳй 20:10**).

-6 (**Марди рӯзи 6-ум**)

- Худои наҷот (**Ваҳй 19:1**) голибонро (кабрҳояшон аз гӯшти худашон гирифта шуда буд) ба вучуд

хоҳад овард

ва ба Масеҳ пайваст)<sup>642</sup> бо қудрати худ (**1Қр 6:14**). Аммо **марди рӯзи 6-ум** (ё **марди ҳаёт**

равшан аст

**дар қисм**), ки ба сурати ҳайвони ваҳшӣ сачда мекунад ва тамғаи ҳайвони ваҳшӣ мегиранд (ки ин

хоҳанд шуд

нишонаи ҳалоқат, **Фил 1:28**) ба сурати зулмот дар қисми онҳо ба вучуд омада, ба дарун андохта

кӯли оташ (**Ваҳй 20:15**).

-660 (**Шумораи ҳайвони ваҳшӣ**)

- Номи ҳайвони ваҳшӣ Аполлон аст, ки подшоҳи фариштаи чоҳи бепоён аст.<sup>643</sup>

<sup>640</sup>видеои 34. "Мувофиқи Рӯҳ ва зери файз"

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/34-according-to-the-spirit-under-grace-the-rhema-for-gods-chosen-witnesses/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/34-according-to-the-spirit-under-grace-the-rhema-for-gods-chosen-witnesses/).

<sup>641</sup>Ба "[Расми 13-d] Китоби наслҳои Одам" ё Видеои 5 муроҷиат кунед. "Тағйирёбии Одам ба бокираи доно."

[www.therhemaofthelord.com/course1/5-from-adam-to-bride-a-summary-of-gods-creation/](http://www.therhemaofthelord.com/course1/5-from-adam-to-bride-a-summary-of-gods-creation/).

<sup>642</sup>Ба "[Расми 13-б] Қабурғаи одам ва як қисм" муроҷиат кунед.

<sup>643</sup>Муроҷиат кунед **Ваҳй 9:11**.

→Шумораи мард аст<sup>644</sup> ва шумораи номи ҳайвони ваҳшӣ "Аполлон" дар забони англисӣ Gematria аст  
660,<sup>645</sup> ва хамин тавр шумораи а мард (6) ки аз ҳайвон астилова мекунад666(660+6).

**-666(Шумораи одаме, ки аз ҳайвони ваҳшӣ аст)**  
- Марде, ки барои нишастан ба тахти Довуд даъват мекунад, ки он аст аз они Масеҳ тахт бояд якхела дошта бошад  
рақами номи ҳайвони ваҳшӣ, Аполлон.  
→Эзоҳ: номи ҳайвони ваҳшӣ "Аполлон" ба забони ибронӣ Gematria аст<sup>641</sup>, ва номи Анти-Масеҳ "Барак Хусейн Обама II" дар ибронӣ Gematria низ аст<sup>641</sup>.  
➤ **Шумораи ҳайвони ваҳшӣ ҳисоб кунед, ки шумораи мард, "666" (Ваҳй 13:18)**  
-<sup>641</sup>рақами мард аст, Барак Обама, ки аз ҳайвони ваҳшӣ Аполлион аст.  
→Gematria ибрий барои "Шумораи мард Барак Обама" баробар аст<sup>666</sup>.

**-666(Адоникам)**  
Эз 2:13 Кӯдакон (писарон)<sup>H1121</sup> аз Адоникам,<sup>H140</sup> шашсаду шасту шаш (666).

- Адоникам (маънои «оғои ман бархост») сардори қабилаи исроилиён аст, ки аз асирий баргаштааст.  
ӯ писари Довуд ва Ҳаггит буд, ки бар зидди падараш фитнае сарварӣ мекард.<sup>646</sup>  
- Адоникам<sup>H140</sup> Адоние низ номида мешавад<sup>H138</sup> дар Нех 10:16, ва 1 Подшоҳон 1:8, ва гайра.  
-Банӣ-Исроил, ки Набукаднесар, подшоҳи Бобил, онҳоро ба Бобил бурда буд, ба Ерусалим ва Яҳудо баргаштанд, ҳар яке ба шаҳри худ. Писарони Адоникам, ракамхо<sup>666</sup>, буданд  
дар байни онҳо (Эзр 2:1-2). (Аммо Нех 7:18 шумораи писарони Адоникамро 667 нафар сабт мекунад).  
-Адоникам аз Батшобаъ (модари Сулаймон) хоҳиш кард, ки ӯ дар як подшоҳӣ подшоҳӣ кунад.  
салтанат барои мардуми Исроил (1 Подшоҳон 2:15), балки барои он ки Худованд (Худованд)<sup>H3068</sup> таъсис дода буд  
Сулаймонто ки ӯро бар тахти Довуд бинишинад, Адоникам кушта шуд (1 Подшоҳон 2:24-25).  
→Адоникам, сардори фитна зидди падараш, намояндагии Антимасеҳ аст, ки кӯшиш кард бар тахти Довуд нишаста, ки Худоёбо Довуд қасам хӯрда буд, ки эҳё кунад Масеҳ ба болои у нишастан  
тахт (Амал 2:30) ки то абад муқаррар хоҳад шуд (2Шб 7:16).

**-666(Сулаймон)**  
Хаймаи 1 (кӯҳна) дар рӯи замин, ки бо даст сохта шудааст<sup>647</sup>

2Қб 3:1 Он гоҳ Сулаймон ба сохтани хонаи Худованд (Худованд) шурӯъ кард.<sup>H3068</sup> дар Ерусалим дар кӯҳи Мӯриё, ки дар он ҷо Худованд ба падараш Довуд зоҳир шуд, дар ҷое ки Довуд дар хирмангоҳи Орнани ябусӣ омода карда буд.

→Сулаймон хонаи Худовандро (Худованд) дар Ерусалим дар кӯҳи Мӯриё бино кард.

(Муқаддастарин)

<sup>644</sup>Мууроҷиат кунед "6 (Рақами мард)" аз Ваҳй 13:18.

<sup>645</sup>Аполлон бо забони англисӣ Gematria 660 аст.

<sup>646</sup>"H140 - 'āḏōnīqām - Луғати ибронии Стронг (kjv)." Библияи ҳарфи кабуд. 26 августи соли 2023 дастрас шудааст. <https://www.blueletterbible.org/lexicon/h140/kjv/wlc/0-1/>.

<sup>647</sup>Ба "[Расми 13-0] Хаймаи кӯҳнаи рӯи замин (Иерусалими кӯҳна бо даст сохта шудааст) нигаред."

2Қр 3:8Ва ӯ аз Ҳама бештар кард<sup>H6944</sup> муқаддас<sup>H6944</sup> (муқаддаси муқаддас) хона,<sup>H1004</sup>  
дарозии он мувофиқи паҳнои хона буд,  
бист (20) зироъ ва паҳнои он бист (20) зироъ:  
ва онро бо некӣ пӯшонид.<sup>H2896</sup> тилло, ба шаш сум мерасад<sup>H8337</sup> сад<sup>H3967</sup> истеъдодхо.

→ Дарозии хонаи муқаддаси муқаддас (2Қр 3:8) ҳамон тавре ки оғале аст 1Под 6:20.  
Ҳамин тариқ, муқаддаси муқаддас дастӣ сохта шудааст (дар Ерусалим дар кӯҳи Мӯриё)

бохуб

тилло, маблағи шашсад (600) истеъдод  
(Эзоҳ: «Тамоми тилло, ки барои кор дар тамоми кори муқаддас машғул буд<sup>H6944</sup> чои (аз муқаддаси муқаддас), ҳатто тиллои қурбонӣ бисту нӯҳ (29) талант буд, ва ҳафтсаду сӣ (730) шекел, пас аз шекели маъбад, Хуруҷ 38:24).

➤ Орокули маъбад (Муқаддасоти муқаддас)  
Бино бар 1Под 6:20, Орокули маъбад (ҳуҷраи дарунии маъбад) дар Ерусалим дар кӯҳи Мориё ҳамон дарозӣ, паҳнӣ ва баландии як кубӣ комил дорад, ки ба "Муқаддасоти муқаддас" дар осмон шабоҳат дорад.

→ Орокули маъбад (Муқаддасоти муқаддас, 1Под 6:16-19), ки бо дастхо тайёр карда шуда буд, дар хона дар дохили (1Под 6:19), баландии он аз хонаи Худованд 10 зироъ хурдтар аст (1Под 6:2, 1Под 6:20).

1Под 6:2 Ва хона ки подшоҳ Сулаймон барои он бино кардааст Худованд,  
дарозӣ аз он шаст (60) зироъ буд,  
ва паҳнои он бист (20) зироъ ва баландиаш сӣ (30) зироъ.

1Под 6:20 Ва оракул (Муқаддасоти муқаддас, ҳуҷраи дарунии маъбади хаймаи муқаддас)<sup>H1687</sup>  
дар пеш  
бист буд (20) зироъ дар дарозӣ,  
ва бист (20) зироъ дар паҳнои (паҳно),  
ва бист (20) зироъ дар баландии он:  
ва онро бо пок пӯшонид<sup>H5462</sup> тилло; ва қурбонгоҳро, ки аз кедр буд, пӯшонд.

➤ 1-ум (кӯҳна) хаймаи (Иерусалими кӯҳна) ва 2-юм (нав) хайма (Иерусалими нав)

Ибр 8:7 Зеро, агар он аҳди аввал (хаймаи муқаддас) беайб мебуд,  
он гоҳ барои дуюмӣ чои дигар намешуд.

Иבודат 7:38 Ки Худованд ба Мусо дар кӯҳи Сино амр фармуд,  
дар рӯзе ки ба писарон фармон дод<sup>H1121</sup> аз

Исроил то ки ҳадияҳои худро дар биёбони Сино ба Худованд тақдим кунанд.

Ғал 4:25 Зеро ин Агар кӯҳи Сино дар Арабистон аст ва ба Ерусалими ҳозира ҷавоб медиҳад:  
ва бо фарзандонаш дар асорат аст.<sup>G5043</sup>

Ғал 4:26 Аммо Ерусалим, ки дар боло аст, озад аст, ва он модари Ҳамаи мост.

→ Зеро хаймаи 1 (Агар, кӯҳи Сино дар Арабистон, Ерусалими заминӣ) хато буд,  
хаймаи 2-ум (Ерусалими осмонӣ) лозим буд.<sup>648</sup>

➤ 666 талантҳои тилло (рақами нодуруст)<sup>649</sup>

2Қб 9:1 Ва ҳангоме ки маликаи Сабо (номи се авлоди қабилаҳо ва як Эфиопияноҳия, миллат дар ҷануби Арабистон<sup>650</sup>)<sup>H7614</sup>

<sup>648</sup>Видеои 48. «8. Ханука». [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/48-the-feasts-of-the-lord-8-hanukkah/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/48-the-feasts-of-the-lord-8-hanukkah/).

<sup>649</sup>Ба "[Расми 13-0] Хаймаи кӯҳнаи рӯи замин (Иерусалими кӯҳна бо даст сохта шудааст)" нигаред.

<sup>650</sup>"H7614 - š'ḥā' - Луғати ибронии Стронг (kjv)." Библияи ҳарфи кабуд. 21 августи соли 2023 дастрас шудааст.  
<https://www.blueletterbible.org/lexicon/h7614/kjv/wlc/0-1/>

аз шуҳрати Сулаймон шунда, ба Ерусалим омад, то Сулаймонро бо саволҳои сахт  
бисанҷад,  
бо ҷамоати хеле бузург, ва шутурҳое, ки ҳанут мебардоранд, ва тиллои фаровон,  
ва санғҳои қиматбаҳо ва ҳангоме ки назди Сулаймон омад, дар бораи ҷамаи ин бо ӯ  
гуфтугӯ кард  
дар дилаш буд.

→ Маликаи Шеба аз яке аз қабилаҳои ноҳияи Эфиопия як миллат дар ҷануб аст  
Арабистон.НОте, ки Эунх низ як марди Эфиопия буд, ки дар зери Кандас қудрати бузург  
дошт  
маликаи Эфиопия ([Аъмол 8:27](#)). Маликаи Сабо низ дар ғуломӣ буд ([Ғал 4:25](#)) ё  
дар доираи қонун, ҳамин тавр саволҳое, ки маликаи Сабо ба Сулаймон бештар  
медоданд  
Эҳтимол ба хонаи (Худованд ва Худо), ки логотипи Худо дар 1-ум (кӯҳна) аст, алоқаманд  
аст  
хаймаки барои касоне, ки асорат доранд, сохта шудааст.

[2ҚБ 9:2](#) Ва Сулаймон тамоми саволҳояшро ба вай гуфт, ва ҳеҷ чиз аз Сулаймон пӯшида набуд  
ки вай ба вай нагуфт. Ва ба подшоҳ саду бист дод ([120](#)) талантҳои тилло,  
ва аз ҳанут фаровон ва санғҳои қиматбаҳо;  
ва ҳеҷ ҳануте набуд, ки маликаи Сабо ба подшоҳ Сулаймон дод.

[2ҚБ 9:13](#) Вазни тилло, ки дар як сол ба Сулаймон расид  
шашсаду шашсаду шаш ([666](#)) талантҳои тилло;

→ Ба маликаи Сабо ҳикмати аз ҳад зиёди Сулаймон ([2ҚБ 9:6](#)) арзанда аст [120](#) талантҳои  
тилло  
дар баробари хушбӯӣ ва санғҳои қиматбаҳо. Аммо азбаски хаймаи 1-ум (кӯҳна), ки  
дар Ерусалими заминӣ буд, айб буд, хаймаи 2 (нав) (Иерусалими осмонӣ, ки  
дар [Масех, Ибр 9:11-12](#)) лозим буд ([Ибр 8:7](#)). Ҳамин тавр, вазни тилло, ки назди  
Сулаймон омад  
(тавассути хаймаи ноқис) дар як (1) сол буд [666](#) талантҳои тилло. Ба ибораи дигар, А  
хиради комил аз арзишҳои хаймаи 1 (кӯҳна). [666](#) талантҳои тилло, балки чамъи хама  
талантҳои тилло, ки вазн [666](#), арзиши "рақами хато" аст.

"[Ибр 9:11](#) Аммо [Масех](#) ки сарқоҳини чизҳои неки оянда меояд,  
аз ҷониби бузургтар ва бештар [хаймаи комил](#), на бо дастҳо,  
яъне на аз ин бино;»

† [1-ум](#) (кӯҳна) [хаймаи руи замин](#) <sup>651</sup>  
(Барои Эунх - зери қонун) Наздик бирав ва ба ин ароба ҳамроҳ шав ([Аъмол 8:29](#))

- [Эйнух](#) мард аст <sup>G435</sup> аз Эфиопия [баргаштан](#) пас аз он ки барои ибодат ба Ерусалим омад.  
Истинод ба «мард <sup>G435</sup> ҷуноне ки исроилиён нишон медиҳанд, ки шахс «адолати Худо дар  
Масех ([2Қр 5:21](#)) ва муқаддас аст <sup>G40</sup> ([март 6:20](#)).» Аммо ахта мард аст <sup>G435</sup> аз Эфиопия [зери](#)  
[маликаи хоричӣ](#) (марди хоричие, ки дорои қудрати бузург), [наисроилиён](#), ки зери дасти  
Худованд Худо ҳастанд ([Ҳиз 20:5](#)).

Инчунин, хочасаро гуфт, ки вай навиштаҷоти пайғамбар Ишаъёро фаҳмида наметавонад ва ба  
кӯмаки як шахс ниёз дорад ([Аъмол 8:31](#)) то он чиро, ки фаиштагон мехоҳанд бубинанд,  
бифаҳманд (Он чи анбиё ва одилон мехостанд он чиро, ки шумо мебинед, бубинанд, вале  
надиданд; ва он чиро, ки шумо мешунавед, бишнаванд, вале на шунидаанд, [Маммо 13:17](#)).  
Он нишон медиҳад, ки хоҷа зери шариат аст, аз ин рӯ, аз ҷиҳати рӯҳонӣ «зан (ё кӯдак, Ғал 4:3)  
аст, ки барои фаҳмидани Навиштаҳо кӯмаки мард (касоне, ки зери файз) мехост, («хоҳиши ту  
ба шавҳарат бошад, ва ӯ бар ту ҳукмронӣ хоҳад кард» [Ҳастӣ 3:16](#)).

<sup>651</sup>Видеои 33. «Ба ин ароба ҳамроҳ шав». [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/33-join-this-self-to-this-chariot/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/33-join-this-self-to-this-chariot/).

Пас аз Филиппус, ки бо Рӯҳ роҳбарӣ мекард, [Аъмол 8:29](#)) бо хоҷа ба ароба пайваст, ҳарду ба об фуromaданд, яъне хоҷа ба калом ғарқ шуд ([логотипҳо](#))<sup>G3056</sup> ва дар шустанӣ калом тақдис ва пок шуд ([рема](#))<sup>G4487</sup> якҷоя бо Филипп ([Эфс5:26](#)) ва онҳо шуданд " [як гӯшт](#) ([Ҳастӣ 2: 23-24](#)) » чунон ки ба онҳо ҳамроҳ шуданд [Худованд](#) ([1Қр 6:17](#)).

[1Қӯр 15:40](#) *Ҷисмҳои осмонӣ ва ҷисмҳои заминӣ низ ҳастанд:  
вале ҷалоли осмонӣ як аст, ҷалоли заминӣ дигар аст».*

Хоса аз шариат (ё аз замин) буд, бинобар ин ӯ ҷисми заминӣ дошт, дар ҳоле ки Филиппус зерӣ фэйз буд (аз осмон, бинобар ин ӯ ҷисми осмонӣ дошт. "Онҳо аз об баромаданд" маънои "аз шариат баромаданд; ҳамин тавр, гуноҳ бар Хоса ҳукмронӣ нахоҳад кард: зеро ки хоҷа дигар тобеи шариат нест, балки зерӣ фэйз аст, бинобар ин ду нафари онҳо дар «рӯҳи як» ҳастанд ([1Қр 6:17](#)), ба [Худованд](#) пайваст.

→ "Бинобар ин онҳо дигар ду тан нестанд, балки як тананд. Пас он чи Худо ба ҳам пайваст, [нагузоредадам](#)<sup>G444</sup> [пора кардан](#)" ([Матто 19:6](#)). Ҷасади Эунх аз заминӣ тағйир ёфт (заминӣ) ба осмонӣ (осмонӣ) рафт, то шодмонӣ ба роҳи худ рафт ([Аъмол 8:39](#)).

† [2-юм](#)(нав)[хаймаи осмон](#)<sup>652</sup>  
(Барои Филиппус - зерӣ фэйз) Наздик бирав ва ба ин ароба ҳамроҳ шав, [Аъмол 8:29](#))

-[Рӯҳи Худованд](#) Филиппусро бо зӯр гирифт ва хоҷасаро дигар ӯро наид ([Аъмол 8:39](#)). Пас аз он ки Филиппус аз об баромад, рӯҳи [Худованд](#) хаймаи Филиппусро гирифт (чунон ки [Худованд](#) Исои Масеҳ нишон дод, [2Пт 1:14](#)) ва ҷисми зишташро дигар кард, то ки «он мисли ҷалол сохта шавад [мақоми Наҷотдиҳанда, Исои Масеҳи Худованд](#), (ё [Барра](#)) мувофиқи коре, ки бо он ӯ метавонад ҳама чизро ба худ мутеъ созад ([Phi3:21](#))."

- [Исо](#) ҳамроҳи мо дар замин кадам мезад<sup>G1093</sup> ([Лук8:27](#)) аммо пойҳояш аз замини лаънатӣ боло буданд<sup>G5476</sup>  
вакте ки Уро ба дарахт овехта, маслуб карданд. Пойҳои Филиппус ва хоҷасаро низ ҳамин тавр карданд  
ба замин даст нарасонед, то вақте ки онҳо дар ароба нишаста, ба обе наоянд ([Аъмол 8:31](#)). [Худованд](#) пойҳои худро дар роҳ ба об барои таъмид пок нигоҳ медоштанд, то ки онҳо истода бошанд  
дар замини муқаддас (замин).<sup>G1093</sup>

† [Ароба](#)<sup>G716</sup> ([Эҳтимолаз](#) [αἶρω](#)<sup>G142</sup> маънои тбардоред, шояд бо [ἄλφα](#)<sup>G1</sup> алфа)

- Ароба дар забони юнонӣ маънои алфаест, ки шуморо мебарад, зеро [Худованд](#) Алфа ва [Омега](#) аст,  
[ибтидо ва анҷом](#) ([Ваҳй 1:8](#)), [Ҷ](#) моро ба сӯи [Ҷ](#) боло хоҳад бурд, ва (бо чеҳраи кушод, чунон ки дар а  
[шиша шарафи Худованд](#)), ҳамаи мо ба ҳамон сурат аз ҷалол ба ҷалол табдил хоҳем ёфт,  
ҳатто тавре  
аз ҷониби Рӯҳи [Худованд](#). ([2Қр 3:18](#)).


- Гузашта аз ин, ароба як тасвири тасвири аст [Худованд](#), ки буд, буд ва меояд,  
" [Худои Қодир](#) ([Наҷотдиҳанда](#) [Исои Масеҳ](#)) » ки барои мо боз чун  
меояд [Барра](#)<sup>G721</sup> ё [Худовандо](#) ва  
[Наҷотдиҳанда Исои Масеҳ, мо Худое](#) ([Юг 16:28](#)).<sup>653</sup>

[Ишо 66:15](#) *Зеро ки инак, [Худованд](#) ([Худовандо](#))<sup>H306</sup> бо меояд [оташ](#), ва бо вай [аробаҳо](#)<sup>H4818</sup>*

<sup>652</sup>ҳамон чо.

<sup>653</sup>Видеои 33. «Ба ин ароба ҳамроҳ шав». [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/33-join-thiself-to-this-chariot/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/33-join-thiself-to-this-chariot/) ва видеои 16. «Гарияҳо (Асрори Масеҳ). [www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/](http://www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/).

[Расми 13-0] Хаймаи кӯҳна дар рӯи замин (Иерусалими кӯҳна бо даст сохта шудааст)



\* Барои хаймаи дуюм (нав) дар осмон, ба “[Расми 21-2] Хаймаи нав дар осмон ва маъбади Худо муроҷиат кунед.”



➤ **7 салтанат**(Дониёл 7Аз нав тарҷума шудааст)

Дон 7:1Дар соли аввали ҳукмронии Белшасар подшоҳи Бобил Дониёл хоб ва рӯёҳои сари худро дар бистари худ дид:

баъд хобро навишт ва мачмуи масъалахоро гуфт.

Дон 7:15Ман, Дониёл, дар рӯҳи худ дар баданам изтироб доштам, ва рӯёҳои сарам маро ба изтироб меовард.

Дон 7:16Ман ба яке аз онҳое ки дар он ҷо истода буданд, наздик шудам ва аз ӯ ҳақиқати ҳамаи инро пурсидам. Пас ӯ ба ман гуфт,  
ва маро аз таъбири ин чизҳо огоҳ кард.

➤ **4 рӯҳ**(аз осмон), **4 ҳайвони бузург**(аз баҳри бузург), **4 подшоҳ**(аз замин)

Дон 7:2Дониёл суҳан ронда гуфт:

Шаб дар рӯёи дидам, ва инак, **чор рӯҳ**<sup>H7308</sup> **аз осмондар баҳри бузург шитоб мекард.**

**Чаҳор рӯҳи осмонҳо**

Зек 6:1Ва ман рӯй гардонда, чашимонамро боло кардам, ва нигоҳ кардам, ва инак, чор ароба омад.

берун аз миёни ду кӯҳ; ва кӯҳҳо кӯҳҳои мис буданд.

Зек 6:2Дар аробаи якум аспҳои сурх буданд; ва дар аробаи дуюм аспҳои сиёҳ;

Зек 6:3Ва дар аробаи сеюм аспҳои сафед;

ва дар аробаи чорум палид (хол, паланг)<sup>H1261</sup> ва халиҷ (қавӣ)<sup>H554</sup> **аспҳо.**

Зек 6:4Он гоҳ ман ҷавоб дода, ба фариштае, ки бо ман сӯҳбат мекард, гуфтам: «Эй оғоям, инҳо чист?»

Зек 6:5Ва фаришта дар ҷавоби ман гуфт: «Инҳоянд». **чор рӯҳи осмонҳо,** ки аз истодан дар назди Худованд мебароянд<sup>H113</sup> **тамоми замин.**

Зек 6:6Дар **аспҳои сиёҳ** ки дар он ҷо ба мамлақати шимолӣ мебароянд;

ва **сафед** аз паси онҳо равед;

ва **грилл**(дода, паланг)<sup>H1261</sup> ба суи мамлақати чанубӣ пеш равед.

Зек 6:7Ва **халиҷ**(қавӣ)<sup>H554</sup> баромад, ва хостанд, ки бираванд, то он тараф ва он тараф гузаранд **замин:**<sup>H776</sup> ва гуфт: «Аз ин ҷо равед, дар замин ба он сӯ роҳ равед».

Аз ин рӯ, онҳо дар рӯи замин роҳ гаштанд.

→ Чаҳор рӯҳи осмонҳо (аспҳои сурх, сиёҳ, сафед, гулобӣ ва халиҷӣ) мебошанд.

чор фариштае, ки дар назди Худованд истодаанд<sup>H113</sup> **тамоми замин,**<sup>H776</sup> ки ба аввал

монанд аст

чор мӯҳри аспҳо дар Ваҳй Ваҳй 6:1 -8.

- **сиёҳаспҳо:** Ба кишвари шимолӣ, ки Бобил аст, равед.

- **Сафедаспҳо:** Аз паи аспҳои сиёҳ.

- **Гӯшзадаспҳо:** Пас аз доғаш паланг ном дорад, ба сӯи чануб биравед.

- **Халиҷаспҳо:** Аспҳои қавӣ.

Дон 7:3Ва **чор ҳайвони бузург** аз баҳр баромад, дигар<sup>H8133</sup> **яке аз дигаре.**

Дон 7:17 Тхесе **ҳайвонҳои бузург**, ки чор аст (4), чор аст (4) **подшоҳон** ки аз замин ба вучуд меояд.

Дон 7:18 Аммо муқаддасони Ҳаққи Таоло ('elūḏī)<sup>H5946</sup>

Малакутро қабул хоҳад кард ва салтанатро то абад, ҳатто то абад соҳибӣ хоҳад кард.

• **4 подшоҳи 4 ҳайвон**(Мавҷудоти рӯҳонии осмон, баҳр ва замин)

-4 рӯҳ аз осмон=4 ҳайвони бузург аз баҳр =4 подшоҳ ки аз замин ба вучуд меоянд

(Дон 7:17):

① Подшоҳи салтанати Бобил, Набукаднесар.

② Подшоҳи салтанати Форс Куруш.

③ Подшоҳи салтанати Юнон, Искандар.

④ Подшоҳи салтанати Рум Юлий Сезар.

→4 рӯҳи осмон<sup>654</sup>дар баҳри бузург<sup>4</sup> ҳайвони бузурги аз баҳр мегардад.

→Ҳамин тариқ, **хайвонҳо** мебошанд мавҷудоти рӯҳони осмон ки аз кӣ бармехезад **баҳри бузург** ва подшоҳон шаванд

**аззамин** (тӯ баҳр ва замин, [Ваҳй 12:3](#)).

- Подшоҳи замин (Подшоҳи баҳр): **Антимасеҳаз** ҳайвони 1-ум ([Ваҳй 13:1](#)).

- Подшоҳи замин (Подшоҳи замин): **Пайгамбари козиб** ҳайвони 2-юм ([Ваҳй 13:11](#)).

---

<sup>654</sup>4 рӯҳи осмон: аждаҳо, он мори кӯҳна, ки Иблис аст ва Шайтон ([Ваҳй 20:2](#)).

#	Тӯ 4 рӯҳ аз осмон (Зек 6, Дан 7)	Дан 2 Орзу	Тӯ 4 ҳайвони бузург (Подшоҳӣ) аз баҳр	Тӯ 4 подшоҳ аз замин (Дон 7:17)	Дониёл 7 Як хоб ва рӯъёҳо	Дониёл 8 Биниш (РАМ, Вай буз, Ҷ буз, Бузи дағал, Шохи каме)
1	Тӯ сиёҳаспҳо (Зек 6:2)	Гкӯҳна	Салтанати 1 (Бобилӣ)	Подшоҳӣ Бобил (1 подшоҳ)	шер (Дон 7:4) — боли уқоб канда -дили одам дода шудааст	Рӯъёи Дониёл дар соли 3-юми ҳукмронии <b>подшоҳ Белшасар</b> (Дон 8:1)
2	Сафедаспҳо (Зек 6:2)	Силвер	Тӯ Салтанати 2-юм (Дар миёна-форсӣ)	Рамишора мекунад <b>подшоҳ барои ҳайвони 2-юм</b> (Ваҳй 13:11). <sup>656</sup>  2 шохи Рам (Подшоҳони Мидия ва Форс, Дон 8:20)	Хирс (Дон 7:5) - Буд <b>3 қабурға</b> дар байни дандонҳои даҳонаш гӯшти зиёдеро бихӯрад. 3 қабурға 3 салтанати зеринро ифода мекунад (Дон 8:4): * Ғарб (Бобил), * Шимол (Лидия), * Ҷануб (мисрӣ).	<b>Рҳастам</b> <sup>Н352</sup> (Дон 8:3-4) - Подшоҳони Мидия ва Форс (Дон 8:20). - РАМ <sup>Н352</sup> дошт <b>2 шох</b> (баландтар <i>шохохири</i> н омада, 3 салтанатро тела дод: * Ғарб (Шоҳигарии Бобил), * Шимол (Шоҳигарии Лидия), * Ҷануб (Шоҳигарии Миср), Пас, ҳеч ҳайвон пеши ӯ намеистод, (Дон 8:3-4). - Ҷ мувофиқи иродаи худ кард ва шуд <b>бузург</b> (Дон 8:4).
3	Твай табассум кард (баланг) аспҳо (Зек 6:6).	Бронзе	Салтанати 3-юм (юнонӣ)	Бузишора мекунад <b>подшоҳ барои ҳайвони 1-ум</b> (Ваҳй 13:1-2). <sup>657</sup>  Тӯ подшоҳӣ 1 шикаста шуд (1 подшоҳ, <i>Искандари Мақдунӣ</i> )	Паланг (Дон 7:6) - Дарранда 4 боли мурғ дошт ва <b>4 сар</b> (шоҳҳо) бо ҳукмронии ба он додашуда. <sup>658</sup>	<b>у</b> <sup>Н5795</sup> <b>Говёс</b> <sup>Н6842</sup> (Дон 8:5) - Аз ғарб омад (Дон 8:5) - Шохи намоён дар байни чашмҳо (подшоҳӣ 1, Дон 8:5; 8:21).  <b>The Rough</b> <sup>Н8163</sup> <b>Буз</b> <sup>Н6842</sup> (Дон 8:21) - <b>Подшоҳ</b> аз Юнон  <b>Буз</b> <sup>Н6842</sup> <b>вай</b> <sup>Н5795</sup> (Дон 8:8) - Буз рамаро зад (Дон 8:7) - Ду шохи қўчқорро шикастанд (подшоҳон салтанати Миёнаю Форс) ва <b>мӯми хеле бузург</b> (Дон 8:7-8).

<sup>655</sup>Ба “[Расми 13-4] Шаҳри бузурги Бобил” мууроҷиат кунед.

<sup>656</sup>Қўчқор ва ҳайвони дуюм ду шох доранд (Дон 8:3-4, Ваҳй 13:11).

<sup>657</sup>10 шох бо ҳайвони якум аз фоҳиша (Папа) нафрат доранд ва ўро месўзонанд (Ваҳй 17:16).

Ба ҳамин монанд, буз (ҳайвони 1-ум) қўчқорро мезанад ва 2 шохи онро мешиканад. (Миёна-Форс, Дон 8:5).

<sup>658</sup>ТМалакути 4 шох, ки ҷои шохи шикастаро гирифтанд, Миср, Осиё, Мақдуния ва Сурия мебошанд, ки ба ҳайати он дохил шуданд.

Салтанати Рум.

				<p><b>4подшоҳон</b> аз 4 салтанат аз ҷониби 4 генерали Юнон:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Птоломей,</li> <li>- Кассандер,</li> <li>- Селевк,</li> <li>- Антигонҳо.</li> </ul>		<p>- Пас аз шоҳи бузург (подшоҳи 1-ум аст шикаста (<a href="#">Дон 8:8</a>,<a href="#">Дон 8:22</a>), <b>4 салтанат</b> аз ӯ бармеояд миллат, вале на дар қуввати худ (<a href="#">Дон 8:22</a>).</p> <p><b>4намоёнтарин</b>(шоҳ) ба сӯи 4 рӯхҳои аз он баромаданд осмон(<a href="#">Дон 8:8</a>;<a href="#">8:22</a>).</p>
4	<p><b>Халиҷ(қавӣ)</b><sup>Н54</sup>аспҳо (<a href="#">Зек 6:7</a>).</p>	Ирон	Салтанати 4-ум (Румӣ - марҳилаи пешин)	<p><b>10 шоҳ</b>аз салтанати Рум (<a href="#">Дон 7:7</a>)</p>	<p><b>Ҳайвони 4-ум</b>(<a href="#">Дон 7:7</a>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Даҳшатнок, даҳшатнок, &amp;қавӣбениҳоят, дандонҳои бузурги оҳанӣ, меҳҳои биринҷӣ (<a href="#">Дон 7:19</a>),<b>10 шоҳ</b> (<a href="#">Дон 7:7</a>,<a href="#">20-24</a>).</li> </ul>	
		Ирон & Клей	<p>Салтанати 4-ум (Румӣ - замони охири, <a href="#">Дон 8:23</a>).</p> <p>(TNew Roman - марҳилаи дуюм / Бобил бузург).<sup>659</sup></p>	<p>Шоҳи каме (<a href="#">1 подшоҳ</a>, ба <a href="#">Антимасех</a><sup>660</sup> <a href="#">Дон 7:20</a>, <a href="#">Ваҳй 13:14</a>)</p> <p>ТПаёмбари козиб (<a href="#">1 подшоҳ</a>, <a href="#">Ваҳй 19:20</a>, <a href="#">Дон 8:24</a>).</p>	<p><b>Шоҳи каме</b>(Антимасех)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Шоҳи каме (<a href="#">Дон 7:20</a>)</li> <li>-Таъмин<b>3 подшоҳ</b> (<a href="#">Дон 7:24</a>).<sup>661</sup></li> </ul>	<p><b>Шоҳи каме</b>(<a href="#">Дон 8:9</a>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Мум<b>бениҳоят бузург</b> ба ҷануб (Миср), Шарқ (Сурия ё Ашшур) ва сарзамини зебо (замини Исроил)<a href="#">Дон 8:9</a>).</li> <li>- Баъзе аз лашкарҳо ва ситораҳоро ба замин партоед (<a href="#">Дон 8:10</a>)</li> </ul> <p><b>Подшоҳи чеҳраи шадид</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Фаҳмидани ҷумлаҳои торик, бархезад (<a href="#">Дон 8:23</a>).</li> <li>- <b>тавонодарқувват</b>, аммо<b>на бо қувваи худ</b>, ва одамони пурқувват ва муқаддасро ба таври аҷиб нобуд созад, обод кунед, иҷро кунед ва нобуд кунед (<a href="#">Дон 8:24</a>).</li> <li>- Дар дасти худ макрро ба вуҷуд меоварад; ва худро дар дили худ бузург хоҳад кард, ва бо ошоштагӣ бисёр одамонро несту нобуд хоҳад кард; вале вай бе даст шикаста мешавад (<a href="#">Дон 8:25</a>).</li> </ul>

<sup>659</sup>Ба "[Расми 13-4] Шаҳри бузурги Бобил" муроҷиат кунед.

<sup>660</sup>Подшоҳони кунунӣ (ё пешвоён) дар Ваҳй 13 ва 17 нишон дода шудаанд.

<sup>661</sup>Ба "[Расми 13-4] Шаҳри бузурги Бобил" муроҷиат кунед.

➤ **Ҳайвони 1-ум=Салтанати 1**

Дон 7:4 Аввалин монанди буд **шер**,<sup>H744</sup> ва болҳои уқоб дошт:

Дидам, то болҳои он канда шуд ва аз замин бардошта шуд,  
ва ба по бархоста, мисли одам, ва дили одам ба он дода шуд.

• **Ҳайвони 1-ум: мисли Шер** бо болҳои уқоб<sup>662</sup>

- Болҳои уқоб доштанд, ки баъд канда мешуданд; ва он аз замин бардошта шуд  
ва чун одам бар по хеста, ба дили одамай дод.

→ Ҳайвони 1-ум Салтанати Бобил аст.<sup>663</sup>

➤ **Ҳайвони 2-юм=Салтанати 2**

Дон 7:5 Ва инак, ҳайвони ваҳшии дигаре, дуомаш ба ӯ маъқул аст **хирс**,<sup>H1678</sup> ва аз як тараф бархоста, ва дошт **сеқабурғаҳо**<sup>H5967</sup> дар даҳони он дар миёни дандонҳои он, ва ба он гуфтанд: «Бархез». гӯшти зиёд хӯрдан.

• **Ҳайвони 2-юм: мисли хирс**

- Аз як тараф боло бардошта, се дошт (3) **қабурғаҳо** дар даҳонаш миёни дандонҳояш;  
ва ба он гуфтанд: "Бархез, гӯшти бисъёр бихӯр".

→ Ҳайвони 2-юм Малакути Мидияву Форс аст.

→ 3 қабурға ба салтанатҳои зерин ишора мекунад:

- Ғарб (Шоҳигарии Бобил),
- Шимол (Шоҳигарии Лидия),
- Ҷанубӣ (Шоҳигарии Миср).

→ Дар бораи "**қабурғаҳо**," тамошо кунед видео 3, "Қатурраи одам ва як қисм"<sup>664</sup> ки дар бораи се нафар маълумот гиранд  
далелҳое, ки ба робитаи байни инсон ишора мекунанд **қабурға ва ҳаёт аз тамоми гӯшт**.

➤ **Ҳайвони 3-юм=Салтанати 3-юм**

Дон 7:6 Баъд аз ин ман дидам, ва инак, дигаре мисли **паланг**,<sup>H5245</sup> ки дар пушти он чор боли мурғ дошт; **ҳайвони ваҳшӣ** низ дошт **чор сар**; ва салтанат ба он дода шуд.

• **Ҳайвони 3-юм: мисли паланг**

- Дар пушти худ чор дошт (4) **болҳо** аз мурғ, чор дошт (4) **сардорон**, бо ҳукмронӣ ба он дода шуд.

→ Ҳайвони сеюм Салтанати Юнон аст.<sup>665</sup>

→ Дар 4 сар = Тақсимшуда 4 салтанат.

➤ **Ҳайвони 4-ум=Салтанати 4-ум**

Дон 7:7 Баъд аз ин ман дар рӯёҳои шаб дидам, ва инак ҳайвони чорумро дидам,

**даҳшатовар** ва **даҳшатнок**, ва **қавӣ** бениҳоят;

ва дошт **дандонҳои бузурги оҳанӣ**: хӯрд ва пора-пора кард, ва боқимондари бо пойҳои он мӯҳр зад;

ва аз тамоми ҳайвоноти ваҳшӣ, ки пеш аз ӯ буданд, гуногун буд; ва дошт **даҳ шох**.<sup>H7162</sup>

• **Ҳайвони 4-ум: даҳшатнок, даҳшатнок ва ниҳоят қавӣ**

- Буд **дандонҳои бузурги оҳанӣ & 10 шох** (фарқ аз ҳама ҳайвоноти пештара)

→ Ҳайвони 4-ум салтанати Рум аст.

<sup>662</sup> Барои дидани прототиби тасвири ҳайвони 1-ум, дар интернет мучассамаи ҳайвони ваҳшӣ бо номи "Гвардияи Сулҳ ва амнияти байналхалқӣ" ки соли 2021 дар майдони меҳмонон дар қароргоҳи СММ дар Нью Йорк, ИМА насб шудааст.

<sup>662</sup> Пас аз гирифтани шикоятҳои мардум дар бораи намуди ваҳшиёнаи ҳайкал, он аз назари мардум дур карда шуд.

<sup>663</sup> Ба "[Расми 13-3] Ҳайвонот дар Дониёл ва Ваҳӣ" муроҷиат кунед.

<sup>664</sup> Видеои 3. «Қабурғаи одам ва як гӯшт». [www.therhemaofthelord.com/course1/3-2/](http://www.therhemaofthelord.com/course1/3-2/).

<sup>665</sup> Ба "[Расми 13-3] Ҳайвонот дар Дониёл ва Ваҳӣ" муроҷиат кунед.

→ Ҳайвони 4-ум бо **10 шох** бар сари ӯ = Подшоҳии 4-уми рӯи замин ба 10 салтанат тақсим шудааст.

- **Боз як шохи хурд** (Подшоҳи 11, Антимасеҳ) = Салтанати нави Бобил  
[Дон 7:8](#) фикр кардам **шоҳҳо**, <sup>h7162</sup> ва инак, дар миёни онҳо дигаре пайдо шуд **шохи хурд**, ки пеш аз ӯ буданд **се аз шохҳои аввалин бардошт аз ҷониби решаҳо**: ва инак, дар ин шох чашмҳо мисли чашмони одам буданд, ва даҳоне, ки сухани бузург мегӯяд.

→ Ҳайвони 2-ум тамоми қудрати ҳайвони ваҳшии 1-ро (Бобули нав) амалӣ карда, ҳамаро ба вучуд меорад.  
сокинони замин барои сачда кардани ҳайвони 1-ум ([Ваҳй 13:11-12](#)). Бинобар ин, 3 подшоҳ, ки бо шохи хурд (Антимасеҳ) тобеъ хоҳад шуд, ба эҳтимоли зиёд мувофиқат намекунад қоидаҳои Салтанати Рум дар ҳайвони 2-ум.

- **Шохи каме** (Подшоҳи 11-ум)

(**10 шох** – 3 шох = 7 шох + 1 шохи хурд)

[Дон 7:19](#) Ман мехостам ҳақиқатро дар бораи ҳайвони чорум (4-ум), ки аз ҳама ҳайвони ваҳшӣ фарқ мекард, бидонам

Дигарон, ки хеле даҳшатнок буданд, бо дандонҳои оҳанин ва нохунҳои биринҷӣ, ки хурда буданд,

пора-пора карда, боқимондари бо пойҳои часпонд.

[Дон 7:20](#) Ава даҳ (**10 шохҳо**) ки дар сари он буданд ва **шохи дигар** ки ба миён омад, пеш аз он се (3) афтод, ҳатто аз он **шоҳ**, ки чашму даҳон дошт ки сухани бузург мегуфт, диди ӯ аз ҳама тоёни худ бузургтар буд.

→ 10 шох (подшоҳон) - 3 подшоҳ афтода = Ҳамагӣ 7 подшоҳ + 1 шохи хурд (подшоҳ барои ҳайвони 1-ум)<sup>666</sup>

**Боз як шохи хурдак то фарорасии айёми қадим**

[Дон 7:21](#) Ман дидам, ва ҳамин тавр **шоҳ**, бар зидди муқаддасони муқаддас ҷанг мекард, ва бар онҳо ғолиб омадаанд.

[Дон 7:22](#) То **қадими айём** ([Барра](#) (арнион)<sup>6721</sup>) омад, ҳукм бароварда шуд

ба манфиати муқаддасони муқаддас дода шудааст **баландтарин** ([Худоё](#), [Дон 7:25](#), [Ваҳй 13:6](#)),

ва вақти он расид, ки муқаддасон салтанатро соҳиб шаванд.

**Ҳайвони 4-ум = Салтанати 4-уми рӯи замин**

[Дон 7:23](#) Ӯ гуфт: «Чорум (4-ум) подшоҳии чорум (4-ум) дар рӯи замин хоҳад буд, ки аз ҳама салтанатҳои дигар фарқ хоҳад кард, ва тамоми заминро фуру хоҳад бурд, поймол ва пора-пора хоҳад кард.

- Ҳайвони 4-ум (бо **10 шох** – 3 шох = **7 шох** + **1 шохи хурд**): Дхониш, даҳшатнок ва бениҳоят қавӣ — Аҷаб буд **дандонҳои оҳанин**, онро меҳурд, пора-пора мекард ва боқимондаашро бо он мӯҳр мезад  
пой, он аз тамоми ҳайвонхое, ки пеш аз он буданд, фарқ мекард ва дошт **10 шохҳо** ([Дон 7:7](#)).

<sup>666</sup>Ба "[Ваҳй 12:3](#)) Дар осмон аломати дигаре пайдо мешавад (аждаҳои бузурги сурх, ки 7 калла, 10 шох ва 7 диадема дорад.)»

**10 шох = 10 подшоҳ аз салтанати Рум + подшоҳи хурди дигар = 11 подшоҳ**

Дон 7:24 Тӯ даҳ (10) шохҳо даҳ аст (10) подшоҳонки аз ин салтанат бархоста шавад (малакути Рум).

Анд **дигар** (Подшоҳи 11, Антимасеҳ) пас аз онҳо қиём хоҳанд кард;

Ў аз аввалинҳо фарқ мекунад ва се нафарро мутеъ хоҳад кард (3) **подшоҳон**.

→ **10 шох** мебошанд **10 подшоҳи** аз кӣ бармеояд **салтанати Рум**,<sup>667</sup> бо **подшоҳи 11-ум** аз паси онҳо.

**Шохи 11 ӯ подшоҳ: То замоне ва маротиба ва тақсими вақт**

Дон 7:25 **Подшоҳи дигар** (подшоҳи 11) бар зидди Худои Таоло сухан мегӯянд,<sup>H5943</sup>

ва муқаддасони Ҳаққи Таолоро фарсуда хоҳад кард ('eludn),<sup>H5946</sup>

ва ният доранд, ки замон ва қонунро тағйир диҳанд.

Он гоҳ муқаддасон ба дасти Ў дода хоҳанд шуд

**то замоне** (сол)<sup>H5732</sup> **ва маротиба** (сол)<sup>H5732</sup> **ва тақсим кардан**<sup>H6387</sup> **вақт** (сол).<sup>H5732</sup>

→ Хзамоне ('idan, Strong's<sup>H5732</sup>), маротиба,<sup>H5732</sup> ва тақсими вақт<sup>H5732</sup> солона ишора мекунад

муддати вақт. Таъ ин рӯ, муқаддасон то замоне ба дасти зиддимасеҳ супурда хоҳанд шуд (сол), вақтҳо (солҳо) ва тақсими вақт (сол) аз ҳафтаи 70-уми Дониёл гузашт.<sup>668</sup>

• **Шохи каме** (Подшоҳи 11-ум)

- Он чо буд **шохи дигар** (шоҳи 11), **каме**, дар байни онҳо меоянд (**румӣ салтанат**), дар назди ки се (3) аз **шоҳҳои аввалин** решакан карда мешуданд.

- Чашмони ин шох мисли чашмони инсон буданд ва даҳон суханҳои бузург мегуфт.

→ Шохи хурд (Антимасеҳ) ба сӯи Ҷануб ниҳоят бузург хоҳад шуд (**Миср**), **Шарк (Ашур)**, & замини зебо (замини **Исроил**, Дон 8:9), ҳатто ба лашкари осмон; ва партофт баъзе аз лашкарҳо ва ситорагонро ба замин фурувард ва бар онҳо мӯҳр зад (Дон 8:10).

- Эзоҳ: Миср, Ашшур ва Исроил халқҳои мебошанд, ки «ба ҷанги зидди Худо ҳамроҳ намешаванд»

(Ишо 19:25).<sup>669</sup>

**- Аҳди хатна барои аҳди абадӣ**

• **Аҳди хатна** (бо Иброҳим)

Ҳастӣ 15:3 Ва Аброт гуфт: «Инак, ба ман насле надодӣ;

ва инак, касе ки дар хонаи ман таваллуд шудааст, вориси ман аст.

Ҳастӣ 15:4 Ва инак, калима (**рема**<sup>670</sup>)<sup>H1697</sup> аз **Худованд**<sup>H3068</sup> назди ӯ омада, гуфт:

Ин вориси ту нахоҳад буд;

лекин ҳар кӣ аз даруни ту берун ояд, вориси ту хоҳад буд.

Ба Рум 4:3 Барои чӣ Навиштаҷот мегӯяд? Иброҳим ба Худо имон овард, ва ин барои ӯ адолат ҳисоб карда шуд.

<sup>667</sup>Дар ҳамон чо.

<sup>668</sup>Барои фаҳмидани татбиқҳои нуногуни вақт, вақт ва ним (тақсим), ба "(расми 12-б) Вақт ва вақт ва (ним вақт, тақсими вақт ӯ ним)."

<sup>669</sup>Муроҷиат кунед Ваҳй 19:16 барои тафсилоти бештар.

<sup>670</sup>Видеои б. «Худованд Худои шумо мешавад».

[www.therhemaofthelord.com/course2/6-the-book-of-the-generations-from-adam-to-jesus-the-sons-of-israel-israel/](http://www.therhemaofthelord.com/course2/6-the-book-of-the-generations-from-adam-to-jesus-the-sons-of-israel-israel/).



→ Рема аз Худост ва Абром имон овард **ремаи Худованд** ки вориси ӯ (**Масех**, Масех, **Ғал 3:16**, **Дон 9:25**) аз даруни худ берун меояд (**Ҳастӣ 15:4**).  
Аз ҷониби **бовар кардан Худое**, Абром қабул кард **аҳд**<sup>H1285</sup> **аз хатна** (**Ҳастӣ 17:4**) ва ӯ номи Иброҳим ба падари халқҳои бисёр иваз карда шуд (**Ҳастӣ 17:5**).

→ Пас, Худо паймони Худо барқарор кард<sup>H1285</sup> миёни ӯ ва Иброҳим ва пас аз Иброҳим тухм<sup>H2233</sup> барои **аҳди абадӣ**,<sup>H1285</sup> ки барои Иброҳим ва насли ӯ Худо бошад<sup>H2233</sup> пас аз ӯ (**Ҳастӣ 17:7**).

• **Аҳди абадӣ** (бо Масех)

**Дон 9:25** Пас бидонед ва бифаҳмед,

ки аз омадани фармон дар бораи барқарор кардан ва бино кардани Ерусалим **батадҳиншудагон ҳоким**, ҳафт (7) ҳафта ва шасту ду (62) ҳафта бояд бошад: **куча аз нав сохта мешавад**, ва хандак, ҳатто дар замонҳои андӯх.

**Дон 9:26** Ва баъд аз шасту ду (**62**) **ҳафтаҳо**,

**Масех** (**тадҳиншуда**)<sup>H4899</sup> **бурида мешавад**, вале на барои худаш, ва **мардуми ҳоким** (**зиддимасех**) кӣ меояд, **шаҳри муқаддасро хароб хоҳад кард**.

**Поёназ он бо обхезӣ хоҳад буд**, ва **харобиҳо**

то охири чанг аз му иродаи кавӣ доранд.

**Дон 9:27** Ва аҳдро мустаҳкам хоҳад кард<sup>H1285</sup> бо бисъёрбарои як (**1**) **ҳафта**;

ва дар нимаи дууми ҳафта қурбонӣ ва қурбониро қатъ кунад.

Дар боли **нафратовар** мекунад касе меояд **хароб**,

то он даме ки инти-хоби муайяншуда ба сари вай рехта шавад.

→ Мувофиқи пешгӯии Дониёл дар бораи 70 ҳафта, **Масех** пас аз 62 ҳафта қатъ карда мешавад

ва ҳокими тадҳиншуда (**Масех**) 1 ҳафта аҳдро бо бисъёриҳо мустаҳкам мекунад (ё 7 соли ҳафтаи 70-уми Дониёл).<sup>671</sup>

-**Рӯзҳои қадим**

**Дон 7:9** Ман (Дониёл) дидам, ки то тахтҳои гузошта шуданд, ва **қадими айём** (**Барра**) нишаста буд;

Либосаш мисли барф сафед буд ва мӯйи сараш мисли пашми пок буд.

Тахти ӯ оташе буд **фланг**; чархҳои он оташи сӯзон аст.

→ Рӯзҳои қадим ишора мекунад **Барра**.

(Касе, ки либосаш мисли барф сафед аст **Худои Қодир**<sup>H7706</sup> (**Заб 68:14**), **Наҷотдиҳанда Исои**

**Масех**,

**Барра** (арнион),<sup>G721</sup> мо **Худовандо** ва **Наҷотдиҳанда Исои Масех**, **Ваҳй 5:11**).

→ Ранги мӯйи сар рамзи камолотро дар бар мегирад **Масех**. Доштани либос ба мисли сафед барф ҳамин тавр намоёндагӣ логотип пурра баркамол дар шумо.<sup>672</sup>

**Дон 7:10** Адарёи оташин ҷорӣ буд ва аз пеши ӯ берун омад, 1000 ба 1000 хизмат ӯ карданд,

10,000 маротиба 10,000 дар назди ӯ истода буданд. Ҳукм барпо шуд ва **китобҳои** қушода шуданд.

→ Дар садои фариштаи шашум бо карнай (**Ваҳй 9:13-14**), **Худованд** бо 10 000-и Худ меояд

муқаддасонӣ 10 000 аробаи Худо, 200 000 000 лашкари савора ва 1 000 фариштаи **Худованд** (**'Адхонӣ**).<sup>673</sup>

**Дон 7:11** Ион гоҳ аз сабаби садои чизҳои бузурге, ки тамошо мекард **шоҳ** суҳан мегуфт;

Ман тамошо кардам, ки ҳайвони ваҳшӣ кушта шуд ва ҷасадаш нобуд карда, ба шӯълаи сӯзон

дода шавад.

<sup>671</sup> Барои қадвали 70 ҳафтаи Дониёл ба "[3] 70 ҳафтаи Дониёл мувоҷиҳат кунед.

<sup>672</sup> Аз **Ваҳй 1:14**.

<sup>673</sup> Аз **Ваҳй 5:11**.

Дон 7:12 Дар бораи боқимондаи ҳайвоноти ваҳшӣ, онҳо ҳукмронии худро аз даст доданд; ҳанӯз ҳаёти онҳо <sup>Н2417</sup>як мавсим ва вақт дароз карда шуданд.

Дон 7:13 Ман дар рӯёҳои шаб дидам, ва инак, як монанди Писари Одам бо абрҳои осмон омад, ва омад айёми қадим, ва Ҷро ба пешаш наздик оварданд.

Дон 7:14 Он гоҳ ба Ҷ подшоҳӣ ва ҷалол ва салтанат дода шуд, ки ҳамаи халқо, миллатҳо ва забонҳо ба Ҷ хизмат кунанд. Подшоҳии Ҷ подшоҳии ҷовидонист, ки аз байн нахоҳад рафт, ва подшоҳии Ҷст, ки нобуд нахоҳад шуд.

→ Антимасеҳ ба мӯқобили чанг хоҳад кард муқаддасон, ва бар онҳо ғолиб омадан (Дон 7:21), то касе писанд омад Писари Одам (ё Худованд Исои Масеҳ, Ваҳй 1:12-13) меояд ва мешавад ғазаби Барра дар рӯзи бузурги хашми ӯ (Ваҳй 6:16-17).

#### -Салтанати абадӣ

Дон 7:26 Аммо доварӣ муқаррар хоҳад шуд, ва салтанати ӯ (шоҳи дигар, подшоҳи 11-ум) гирифта хоҳад шуд,

истеъмом кардан ва то охир несту нобуд кардан.

Дон 7:27 Тподшоҳӣ (якгона) ва салтанат ва бузургии салтанатҳо (ҷамъ)

дар зери тамоми осмон ба халқи муқаддасон дода мешавад баландтарин, <sup>Н5946</sup> ки подшоҳии он (якгона) аст салтанати абадӣ, ва ҳама салтанатҳо хизмат хоҳанд кард ва хоҳанд шунид <sup>Н8086</sup> вай.

Дон 7:28 То ин дам кор ба охир мерасад. Дониёл бошад, андешаҳои ман маро ба ташвиш овард, ва чеҳраи ман дар ман дигар шуд, вале ман ин корро дар дили худ нигоҳ доштам.

→ Тподшоҳӣ ва салтанат, ва азамати салтанатҳои зери тамоми осмон хоҳад буд. ба мардум дода, муқаддасон аз Ҷаққи Таоло (Худоё).

→ аз они Худосалтанат аст салтанати абадӣ ва ҳамаи салтанатҳо ба Ҷ хизмат хоҳанд кард ва Ҷро мешунаванд (Дон 7:27).

#	<b>7 сар</b> (7 салтанат ки дар он фоҳишаи бузург нишастааст <a href="#">(Ваҳй 17)</a> )	<b>Чор (4) ҳайвони ваҳшӣ</b> (4 подшоҳ аз замин пайдо мешаванд) <a href="#">(Дониёл 7)</a>	<b>Ҳайвони ваҳшӣ доштани 7 сардорон</b> (7 салтанат, <a href="#">Ваҳй 17:9</a> <a href="#">Дон 7:23</a> ), <b>10 шох</b> (подшоҳон, бе салтанат ҳанӯз), <b>10 диадема</b> (дар шох) <a href="#">(Ваҳй 13:1)</a>
1	<b>Бабил</b> (605 - 539) пеш аз милод	① (мисли) <b>шер</b> бо болҳои уқоб <a href="#">(Дон 7:4)</a>	<b>Тӯ даҳон</b> ҳайвони ваҳшӣ (мисли даҳони шер) аст <a href="#">(Ваҳй 13:2)</a>
2	<b>миёна-форсӣ</b> (539 – 331) пеш аз милод	② (мисли) <b>хирс</b> бо 3 қабурғаи байни дандонҳояш <a href="#">(Дон 7:5)</a>	<b>Тӯ пой</b> ҳайвони ваҳшӣ аст (мисли пойҳои хирс) <a href="#">(Ваҳй 13:2)</a>
3	<b>Греесе</b> (331 - 168) пеш аз милод	③ (мисли) <b>паланг</b> бо 4 бол ва 4 сар <a href="#">(Дон 7:6)</a>	<b>Намуди</b> ҳайвони ваҳшӣ (мисли паланг) аст <a href="#">(Ваҳй 13:2)</a>
4	<b>Роман</b> (168 пеш аз милод - 476 милодӣ)	④ Дхонданӣ ва даҳшатнок ва бениҳоят қавӣ + <b>дандонҳои бузурги оҳанӣ</b> + <b>нохунҳои биринҷӣ</b> <a href="#">(Дон 7:19)</a> + <b>10 шох</b> <a href="#">(Дон 7:7)</a> .  (Чашмон мисли чашмони инсон, даҳон сухани бузург дорад, <a href="#">Дон 7:8</a> )	<a href="#">Ваҳй 13:1</a> Ҳайвони якум, ки 7 калла, 10 шох ва 10 диадема дорад, аз баҳр берун хоҳад шуд ( <b>рӯҳи зиддимасеҳ</b> аллакай дар ҷаҳон аст, <a href="#">1 Юҳанно 4:3</a> ).
		<b>Дар</b> ҳайвони 4-ум мешавад а <b>4-ум салтанат</b> дар рӯи замин ( <b>салтанати Рум</b> ), ки аз дигар салтанатҳои пештара фарқ хоҳад кард ва тамоми заминро фуру мебарад, поймол мекунад ва пора-пора хоҳад кард. <a href="#">(Дон 7:23)</a> .	Ҳайвоноти осмон + баҳри бузург + замин → <b>Даррандагон</b> мавҷудоти фариштагон ҳастанд, ки аз онҳо афтодаанд <b>осмон</b> , Аз кӣ ба вучуд меояд <b>баҳри бузург</b> , ва подшоҳ шудан <b>замин</b> (баҳр ва замин, <a href="#">Ваҳй 12:3</a> ).  - Подшоҳи замин: → Подшоҳи баҳр: Ҳайвони 1-ум <a href="#">(Ваҳй 13:1)</a> → Подшоҳи замин: Ҳайвони дуюм <a href="#">(Ваҳй 13:11)</a> .
		<b>Тӯ 4 ҳайвони бузург</b> (4 подшоҳ) аз он бармеояд <b>замин</b> <a href="#">(Дон 7:17)</a> . → 4 подшоҳ: ① Малакути 1-уми ҳайвонҳо: Подшоҳи Бобил, Набукаднесар. ② Малакути 2-юми ҳайвоноти ваҳшӣ: Подшоҳи Модаву Форс, Рам. ③ Малакути 3-уми ҳайвонҳо: Подшоҳи Юнон, Буз. ④ Малакути 4-уми ҳайвоноти ваҳшӣ: Подшоҳи Рум, Шохи хурд (Антимасеҳ).  - Тӯ 10 <b>шоҳҳо</b> 10 мебошанд <b>подшоҳон</b> ки аз ин бармеояд ( <b>румӣ</b> ) салтанат <a href="#">(Дон 7:20, Дон 7:24)</a> .	<b>Твай сирри зан</b> <b>Ҳайвони 1-ум</b> (аз баҳр) дорад <b>7 сар</b> (шоҳҳо) ва <b>10 шох</b> ( <b>ё 10 подшоҳ</b> ) бо <b>10 диадема</b> дар сари онҳо <a href="#">(Ваҳй 17:7)</a> :  <b>- 7 сардорон</b> : <b>7 подшоҳон</b> аз <b>7 салтанатҳо</b> ки дар он фоҳишаи бузург нишастааст <a href="#">(Ваҳй 17:9)</a> . - <b>10 шоҳҳо</b> : <b>10 подшоҳон</b> аз Салтанати Рум ба вучуд меояд <a href="#">(Дон 7:24)</a> , аммо онҳо ҳанӯз салтанате надоранд <a href="#">(Ваҳй 17:12)</a> . <b>- 10 диадемаҳо</b> : <b>10 шох</b> ( <b>10 подшоҳон</b> ) <b>10</b> доранд <b>диадемаҳо</b> , дар сари худ номи куфр доранд.  <b>Фоҳишаи бузург</b> <a href="#">(Ваҳй 17:1, Ваҳй 17:18)</a> дар 7 салтанат нишастааст <b>(1) Бобил, (2) Миёна-форсӣ, (3) юнонӣ, (4) Румӣ, (5) Бобили кунунӣ, (6) Бобили нав, &amp; (7) Нави Рум</b> ). Аммо панҷ (5) подшоҳ фуру ғалтиданд, ва яке (подшоҳи <b>Салтанати Рум</b> ) ҳукмронӣ мекунад.

5	<b>Вавилони ҳозира</b> (476 милодӣ - ҳозир)	<p>- (Подшоҳи 1) Подшоҳи Салтанати 3-юми Юнон(Дон 8:21).</p> <p>- (Подшоҳи 2 - 5) <u>Тӯ чор подшоҳи Салтанати 3-юми Юнон</u><sup>674</sup></p> <p>-(Подшоҳи 6-ум) Подшоҳи салтанати Рум ҳукмронӣ мекунад<sup>675</sup></p> <p>- (подшоҳи 7-ум) Салтанати кунунии Бобил (<a href="#">Ваҳй 17:8</a>)</p> <p>- (Подшоҳи 8-ум) Салтанати Рими Нав меояд (<a href="#">Ваҳй 17:11</a>)</p>	<p>пуррагии халқҳо хоҳад омад (<a href="#">ба Рум 11:25</a>) аз <u>подшоҳии ҳозираи Бобил</u>, ва то даме ки пойҳои Худованд Худои Қодири Мутлақ бар кӯҳи Зайтун биистад, давом хоҳад кард.</p> <p>- Подшоҳи <u>салтанати Бобил</u>(<a href="#">Антимасех</a>) вақте ки ӯ меояд, як фосилаи кӯтоҳ идома хоҳад дод (<a href="#">Ваҳй 17:10</a>).</p>
6	<b>Нэй Бобил</b>	<p><u>Хайвони 4-ум</u>= Салтанати 4-уми рӯи замин (<a href="#">Дон 7:23</a>) + бо <u>10 шох</u> дар сари ӯ (<a href="#">Дон 7:20-24</a>) - <u>3 шох</u> канда шуд (<a href="#">Дон 7:24</a>) = <u>7 шох</u> + <u>1 шохи хурд</u> (<u>8 шох</u> мумии).</p> <p><u>дах</u> (<u>10 шох</u>ҳо (подшоҳон) ки дар сари он буданд, ва <u>шохи дигар</u> (<u>зиддимасех</u>), ки чашмонашон мисли чашмони инсон буданд ва даҳони бузурге мегуфтанд, ки диди ӯ аз ҳамтоёни худ бузургтар буд, пас аз он эҳёе хоҳад шуд <u>10 шох</u> (<a href="#">Дон 7:8</a>, <a href="#">Дон 7:20</a>), ва ӯ се (3) подшоҳро мутеъ хоҳад кард (<a href="#">Дон 7:24</a>).</p> <p>Он гоҳ муқаддасон ба дасти ӯ (<a href="#">Антимасех</a>) дода мешаванд, то даме <u>замоне</u> <u>ва маротиба</u> <u>ва тақсимоти вақт</u> (<a href="#">Дон 7:25</a>).</p> <p><u>Хурд шох</u> бар зидди муқаддасон ҷанг карда, бар онҳо ғалаба мекард (<a href="#">Дон 7:21</a>).</p> <p><u>Шохи дигар</u> (подшоҳ, зиддимасех) бар зидди Ҳаққи Таоло сӯхан хоҳанд гуфт (<u>Худоё</u>), ва муқаддасони муқаддаси онҳоро фарсуда хоҳад кард <u>баландтарин</u>, ва ният дорад замон ва қонунро тағир диҳад (<a href="#">Дон 7:25</a>).</p>	<p><u>Аждаҳо</u> ба хайвони 1-ум қувваи худро дод, тахти ӯ ва қудрати бузург (<a href="#">Ваҳй 13:2</a>).</p> <p>- <u>10 шох</u> (<u>10 подшоҳ</u>) ки то ҳол салтанате нагирифтаанд, балки ҳамчун подшоҳон қудрат гирифтаанд (10 диадема) барои <u>1 соат</u> бо хайвони ваҳшӣ (<a href="#">Ваҳй 17:12</a>).</p> <p><u>Антимасех</u> Худро болотар аз ҳар чизе ки Худо номида мешавад, боло хоҳад дод, сокинони замин дар маъбади худ сачда хоҳанд кард ва худро ҳамчун <u>Худоё</u> (<a href="#">2Т 2:3-4</a>, <a href="#">Ваҳй 17:11</a>).</p> <p><u>Дар</u> (1) хайвони ваҳшӣ (ба воситаи <u>зиддимасех</u>) барои давом додани (куфр) ваколат дода шуд <u>42 мох</u> (<a href="#">Ваҳй 13:5</a>).</p> <p>Он ба хайвони ваҳшии (1-ум) дода шуд (ба воситаи <u>зиддимасех</u>) бо муқаддасони муқаддас ҷанг кардан ва ғалаба кардан. Ва ба ӯ бар ҳар қабил, забон ва халқҳо қудрат дода шуд (<a href="#">Ваҳй 13:7</a>).</p> <p><u>Дар</u> (1) хайвони ваҳшӣ (ба воситаи <u>зиддимасех</u>) дахонашро ба куфр боз кард <u>Худоё</u>, куфр ба <u>Ҷном</u>, <u>Ҷхайма</u>, ва онҳое, ки <u>дар осмон сукунат кунед</u> (<a href="#">Ваҳй 13:6</a>).</p>
7	<b>Нэй Роман</b>		<p><u>Тӯ хайвони 2-юм</u> дарояд <u>рими нав</u> Салтанат (<a href="#">Ваҳй 17:8</a>).</p> <p>- Аполлон, фариштаи подшоҳи чоҳи бепоён (<a href="#">Ваҳй 9:11</a>) ки аз чоҳи бетабор ба вучуд меояд, тавассути хайвони 2-юм (Подшоҳии Румӣ) кор карда, ошкор хоҳад кард. <u>марди гунаҳкор</u> (<a href="#">Антимасех</a>), <u>писари ҳалокат</u> (<a href="#">Паёмбари козиб</a>, <a href="#">2Т 2:3-4</a>).<sup>676</sup></p>


<sup>674</sup>Ба "[Ваҳй 17:10](#)) 5 аз 7 подшоҳ афтод, подшоҳи 6-ум ва подшоҳи 7-ум дар фосилаи кӯтоҳ ҳукмронӣ мекунад.»

<sup>675</sup>Дар ҳамон чо.

<sup>676</sup>Мурочиат кунед "АСРОР, БАВИЛОНИ БУЗУРГ, МОДАРИ ФОХИШОН ВА ЗАМИН ([Ваҳй 17:5-6](#)).»

		<p>Онҳо (сокинони замин, <a href="#">Ваҳй 13:3</a>) парастии мекарданд <a href="#">аждаҳо</a> ки ба он ваколат додааст <a href="#">ҳайвони 1-ум</a>; ва парастии мекарданд (<a href="#">1-ум</a>) <a href="#">ҳайвони ваҳшӣ</a>, гуфт: «Кӣ монанди (<a href="#">1-ум</a>) <a href="#">ҳайвони ваҳшӣ</a>? Кӣ метавонад бо ӯ занг кунад?» (<a href="#">Ваҳй 13:4</a>)</p> <p><b>Нав (Роман)</b> салтанати <a href="#">ҳайвони 2-юм</a> наомадааст дар нав (<a href="#">бобилӣ</a>) <a href="#">Салтанат</a>, аммо меояд пас аз <a href="#">Нав (бобилӣ)</a> <a href="#">Салтанат</a>. Ҳамин тариқ, онҳое, ки дар рӯи замин сокинанд, ки номашон навишта нашудааст <a href="#">китоби ҳаёт</a> аз <a href="#">бунёди ҷаҳон</a>, вақте мебинанд, ки <a href="#">ҳайвони 2-юм</a> ҳамчун <a href="#">Нав</a> зинда мешавад, <a href="#">ҳайрон</a> мешаванд <a href="#">Роман Салтанат</a> аз пай <a href="#">Нав бобилӣ Салтанат</a> (<a href="#">Ваҳй 17:8</a>).</p>
		<p><b>Ҳайвони 2-юм</b> (ба воситаи <a href="#">паёмбари козиб</a>) берун меояд <a href="#">замин</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ҳайвони 2-юм</b> 2 шох дорад <a href="#">барралибос</a> (барои <a href="#">фиреб</a> додани сокинони замин, <a href="#">Ваҳй 19:20</a>) ва монанди <a href="#">сухан баромад аждаҳо</a> ки тамоми қудрати <a href="#">ҳайвони ваҳшии 1-ро</a> (<a href="#">Бобули нав</a>) ба амал оварад, то <a href="#">ҳамаи сокинони заминро</a> ба <a href="#">ибодат кардан</a> <a href="#">ҳайвони 1-ум</a> (<a href="#">Ваҳй 13:11-12</a>).</li> <li>• <b>Ҳайвони 2-юм</b> (ба воситаи <a href="#">пайғамбари козиб</a>) <a href="#">мекунад бузург аломатҳо</a>, хатто сохтаноташ дар <a href="#">пеши назари одамон</a> аз осмон ба замин <a href="#">фуруд ояд</a> <sup>G444</sup> (<a href="#">Ваҳй 13:13</a>).</li> <li>• <b>Ва нишонаҳо</b> ки ба ӯ (<a href="#">пайғамбари бардурӯғи ҳайвони 2-юм</a>) <a href="#">ичозат дода шуд</a>, ки дар назди <a href="#">ҳайвони ваҳшии (1-уми)</a> (<a href="#">Ҳукумати як ҷаҳон</a>) <a href="#">кунад</a>, сокинони заминро <a href="#">фиреб дода</a>, ба <a href="#">заминиён фармуд</a>, ки ба <a href="#">ҳайвони ваҳшиё</a>, ки <a href="#">сараш (2-юм)</a> <a href="#">сурат бисозанд</a>, <a href="#">Салтанати нави Румки аз ҳайвони 2-юм аз замин баромадааст</a>) аз <a href="#">шамшер ярадор шуд</a> <sup>G3162</sup> ва <a href="#">зиндагӣ мекард</a> (<a href="#">Ваҳй 13:14</a>).</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ба ӯ (<a href="#">ҳайвони 2-ум</a>) <a href="#">дода шудааст</a>, ки ба <a href="#">ҳайкали ҳайвони ваҳшӣ рӯҳ</a> диҳад, то ки <a href="#">ҳатто сухан гӯяд</a> ва <a href="#">ҳар кӣ</a> ба <a href="#">пайкари ҳайвони ваҳшӣ</a> <a href="#">сачда намекунад</a>, <a href="#">кушта шавад</a> (<a href="#">Ваҳй 13:15</a>).</li> <li>• Ва <a href="#">ҳайвони дуюм маҷбур мекунад</a>, ки <a href="#">ҳама</a>, <a href="#">хурду бузург</a>, <a href="#">сарватманд</a> ва <a href="#">камбағал</a>, <a href="#">озод</a> ва <a href="#">ғулом нишона</a> дар <a href="#">дасти роставон</a> ё <a href="#">бар пешониашон</a> (<a href="#">Ваҳй 13:16</a>).</li> <li>• Ава <a href="#">ҳеҷ кас наметавонад бихарад</a> ё <a href="#">фурӯшад</a>, <a href="#">ҷуз касе</a> ки <a href="#">дорад</a> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <a href="#">нишона</a>, ё</li> <li>- <a href="#">номи ҳайвони ваҳшӣ</a>, ё</li> <li>- <a href="#">рақами номи ӯ</a> (<a href="#">Ваҳй 13:17</a>).</li> </ul> </li> <li>• <a href="#">Хин хирад аст</a>. <a href="#">Ҳар кӣ ақл дорад</a>, <a href="#">шумораи ҳайвони ваҳширо ҳисоб кунад</a>, <a href="#">зеро он шумораи одам аст</a>; → <a href="#">Ҳрақам аст</a> <sup>G666</sup> (<a href="#">Ваҳй 13:18</a>).</li> </ul>

			<p><u>Ин қосабр</u> ва имони муқаддасон аст:  Агар касе бояд асир шавад, ба асири меравад;  агар касе бо шамшер қушта шавад, бо шамшер  қушта мешавад (<a href="#">Ваҳй 13:10</a>).</p>
	<p>Ҷхулоса</p>	<p><u>Хурдшох</u>(<a href="#">зиддимасех</a>), бар зидди муқаддасони муқаддас чанг мекард ва бар онҳо ғолиб меомад, то даме <a href="#">қадими айём</a>(<a href="#">Барра</a>, <a href="#">арнион</a><sup>6721</sup>) омад ва ба ғоидаи муқаддасони муқаддас ҳукм бароварда шуд <a href="#">баландтарин</a>(<a href="#">Худоё</a>) ва вақти он расид, ки муқаддасон салтанатро соҳиб шаванд (<a href="#">Дон 7:21-22</a>).</p> <p><u>Ҳукм</u> муқаррар карда мешавад ва подшоҳи дигар (<a href="#">зиддимасех</a>) ҳукмронӣ (<a href="#">Ҳукумати ягонаи ҷаҳонӣ</a>) гирифта мешавад, то охир истеъмол ва нобуд карда шавад (<a href="#">Дон 7:26</a>).</p>	<p><u>Ҳамаи онҳое</u>, ки дар рӯи замин зиндагӣ мекунанд Ӯро, ки номаш дар он навишта нашудааст, сачда хоҳад кард <a href="#">китоби хаёта</a> аз <a href="#">Барра</a> (<a href="#">арнион</a>)<sup>6721</sup> аз <a href="#">бунёди ҷаҳон</a> (<a href="#">Ваҳй 13:8</a>).</p>
8	<p><b>Салтанати абадӣ</b> (<a href="#">Дон 7:27</a>)</p>	<p><u>Салтанат</u> ва салтанат ва ҷалоли салтанатҳои зери тамоми осмон ба мардум, ба муқаддасони Ҳаққи Таоло дода хоҳад шуд. <a href="#">Худоё</a>. <a href="#">аз они Худосалтанат</a> Малакути абадӣ аст, ва ҳамаи салтанатҳо ба Ӯ хизмат хоҳанд кард ва Ӯро мешунаванд (<a href="#">Дон 7:27</a>).</p>	<p><u>Шумона</u> бо чизҳои фосиқе, ки аз падарони шумо мерос мондааст, балки бо хуни пешинаи онҳо фидия дода шуд <a href="#">Масех</a>, аз <a href="#">барра</a> (амнос)<sup>6286</sup> бе айб ва доғ, ё логотип, ки дар ибтидо пешниҳод шуда буд ва бо буд <a href="#">Худоё</a>, ва буд <a href="#">Худоё</a>.</p> <p>Ин <a href="#">гӯсфанд</a> (амнос)<sup>6286</sup> пешаки муқаррар карда шуда буд <a href="#">бунёди ҷаҳон</a>, ва аҳди байни <a href="#">Худоё</a> (<a href="#">'Лохим</a>) ва Иброҳимро тасдиқ кард <a href="#">Худоё</a><sup>62316</sup> дар <a href="#">61519</a> <a href="#">Масех</a> (ниг <a href="#">Ваҳй 4:8</a>). Ин <a href="#">гӯсфанд</a> (амнос)<sup>6286</sup> сохта шуда буд <a href="#">ошкордар инхозамонҳои охир</a> <a href="#">барои шумо</a>.<sup>677</sup></p>



The prince of the devils (Beelzebub, Rev 12:9-12, Mat 12:24-27, Heb 2:14, Rev 20:10)

**Death & Hell**  
The lake of fire (Rev 20:14)



## Боби 14

(Ваҳй 14:1–5) Барра ва 144 000 (бокираҳои доно), ки дар кӯҳи Сион истодаанд (Дарави 1-ум)

**Ваҳй 14:1** Ва ман нигоҳ кардам, ва инак, Барра (арнион)<sup>G721</sup> бар кӯҳи Сион истода, ва бо Ҷ саду чилу чор ҳазор нафар, ки дар пешониашон исми Падари Ҷ навишта шудааст.

**Ваҳй 14:2** Ва овозе аз осмон шундам, мисли овози обҳои бисёр ва мисли садои раъди азиме: ва ман овози арфачиёро шундам, ки бо арфаҳои худ садо медоданд:

**Ваҳй 14:3** Ва онҳо ҳамчун як суруди нав пештар месурӯд (дар ҳузури)<sup>G1799</sup> тахт, ва пеш<sup>G1799</sup> чор ҳайвон (маҳлуки зинда),<sup>G2226</sup> ва пирон:<sup>G4245</sup> ва ҳеҷ кас наметавонад ин сурӯдро ёд гирад, чӯз саду чилу чор ҳазор, ки аз замин (замин) фидя шуда буданд.<sup>G1093</sup>

**Ваҳй 14:4** Инҳо касоне ҳастанд, ки бо занон палид нашудаанд; зеро ки онҳо бокира ҳастанд. Инҳо касоне ҳастанд, ки Барраро ба ҳар қучое ки равад, пайравӣ мекунанд.

Инҳо аз миёни мардум фидия дода шуданд,<sup>G444</sup> ки барои Худо ва Барра бори аввал аст.

**Ваҳй 14:5** Ва дар даҳони онҳо ҳеҷ макре набуд, зеро ки онҳо пеш аз ин беайб буданд<sup>G1799</sup> тахти Худо.

☞ **Ваҳй 14:1** Ва Юҳанно нигарист, ва инак, **Барра** (арнион)<sup>G721</sup> дар кӯҳи Сион истода ва бо Ҷ **144,000**, доштани Ҷ **Падар** дар пешониашон ном навишта шудааст.

☞ **Ваҳй 14:2** Ава Юҳанно овозе аз осмон шунид, мисли овози обҳои бисёр ва мисли садои раъди бузург. Ва Ҷ садои барфанавозро шунид.

☞ **Ваҳй 14:3** Ава онҳо ҳамчун суруди нав пештар месурӯд (дар ҳузури)<sup>G1799</sup> **тахт**, **пеш** (дар ҳузури)<sup>G1799</sup> чор (4) мавҷудоти зиндава пирон; ва чӯз 144 000 нафар, ки аз замин фидия дода шуда буданд, ҳеҷ кас ин сурӯдро ёд гирифта натавонист.

☞ **Ваҳй 14:4** **144,000** касоне ҳастанд, ки бо занон палид нашудаанд, зеро ки онҳо бокира ҳастанд. Онҳо пайравӣ мекунанд **Барра** (арнион)<sup>G721</sup> ҳар қое ки Ҷ равад. Онҳо аз миёни одамон фидия дода шуда буданд, зеро онҳо аввалин бор буданд **Худоё** ва ба **Барра** (арнион).<sup>G721</sup>

☞ **Ваҳй 14:5** Ава дар даҳони онҳо ҳилае ёфт нашуд, зеро ки онҳо **бе айб пеш** (дар ҳузури)<sup>G1799</sup> **тахти Худоё**.

→ Духтарони доно (144 000 нафар, ки аз замин озод карда шудаанд, дар байни одамон) бар кӯҳ хоҳанд истод.

**Сион** бо **Барра** ва пайравӣ кунед **Барра** ба ҳар қое ки Ҷ равад, аввалин бор аст **Худоё** ва **Барра**, ва дар назди тахти тахти онҳо беайб мебошанд **Худоё**.

→ **144,000** дар ҳузури «беғуноҳ» мебошанд **тахти Худо**, вале он гуфта нашудааст, ки онҳо дар ҳақиқат дар назди тахти **Худоё** дар **Ваҳй 14:5**.

- Аҳамият диҳед, ки ҳеҷ кас наметавонад ба маъбад пур аз қалоли Худо ва қудрати Ҷ дохил шавад, то даме

**7 бало иҷро мешавад (Ваҳй 15:8).**

>> **Рафтори 1-ум** (Вақти 1-ум барои бокираҳои доно): Омадани Писари Одам

• **Писари Одам** фавран пас аз он меояд **мусибат**, ё дар оғози мусибати бузург (**Матто 24:29**).

• Аломат ва омадани Писари Одам (саҳна дар осмон)

**Матто 24:30** Ва он гоҳ пайдо мешавад **аломат**<sup>G4592</sup> аз **Писари Одам дар**<sup>G1722</sup> **осмон**: ва он гоҳ ҳамаи қабिलाҳо хоҳанд шӯд<sup>G5443</sup> **замин (замин)**<sup>G1093</sup> **мотам гирифтанд**,<sup>G2875</sup> ва хоҳанд дид **Писари Одам** дар омадан (**дар**)<sup>G1909</sup> **абрҳои осмон** **боқувва** ва **шӯҳрати бузург**.

**13 март 26** Ва он гоҳ хоҳанд дид, ки Писари Одам меояд **дар**<sup>G1722</sup> **абрҳо** **боқудрати бузург** ва **шӯҳрат**. **Луқо 21:27** Ва он гоҳ хоҳанд дид, ки Писари Одам меояд **дар**<sup>G1722</sup> **абрҳо** **боқувва** ва **шӯҳрати бузург**.

- **Аломатаз Писари Одам** хоҳад дар осмон пеш аз он пайдо мешаванд пайдо шуданаз Писари Одам ва ҳамаи қабилаҳои рӯи замин **Масех** чун **Масех**, ([Матто 24:30](#)) вақте ки Писари Одамро мебинанд, мотам хоханд гирифт **дар** <sup>G1909</sup> абрҳои осмон бо кувваи бузург ва шухрати бузург.

→ Аввалин гирифта шуд (*харпазо* ё *raptus*) барои "**духтарони доно**" баргузор мешавад "**дар**" абрҳо.

[Луқо 21:36](#) Пас, бедор бошед ва ҳамеша дар ин бора дуо гӯед  
**Шояд шумо сазовори раҳой ёфтан аз ҳамаи ин чизҳои воқеъӣ дониста**

**шавед,**

ва дар пеш истодан **Писари Одам.**»

[1-ум 5:9](#) **Худоё** моро таъин накардааст хашм, <sup>G3709</sup>

балки ба даст овардан **наҷот** аз тарафи мо **Худованд Исои Масех**,

[1. 5:10](#) ки барои мо мурд, ки оё бедор шавем (тамошо кунед) <sup>G1127</sup> ё хоб, <sup>G2518</sup> мо бояд якҷоя зиндагӣ мекунанд бо ӯ.

→ Аввалин меваҳо ([144,000](#)) таъин карда намешаванд аз онҳо **Худохашм** (тавассути ҳосили 1),

балки барои ба даст овардани наҷот аз ҷониби мо **Худованд Исои Масех**.

**-3 намудивиргинс (Доноён, Беақл, & Дигар)**

(Барои фаҳмидани он ки 3 бокира дар кучо ҷойгир мешаванд, ба диаграммаи "[Расми 21-2]" муроҷиат кунед.)

- **Мтамошобинони киштӣ:** Онҳо хоҳанд дид **Писари Одам** мадан "**дар**" <sup>G1722</sup> абрҳо бо «кувваи бузург» ва шухрат.  
- Бо қудрати бузург, эҳёи аз **Худованд Исо** шоҳид мешавад ([Аъмол 4:33](#)) ва **Рӯҳулқудс** хоҳад биёед ва дар онҳо сокин шавед. <sup>678</sup> Аммо азбаски онҳо хоҳад **Рӯҳулқудс** ро дар вақти зиндашавии аввал қабул кунед аз 144 000 нафаре, ки пеш аз тасарруфи аввал мӯҳр зада шуда буданд, шунавандагони Марк дар пешони Худо дар вақти ваҳдати аввал, бинобар ин онҳо бояд то ҳол дар замин бимонанд, ҳамчун "**ба духтарони беақл**" кай **Писари Одам** меояд, то 144 000-и **Худро** ба ваҷд оварад ([Ваҳй 7:3](#)).

→ Вақте ки Писари Одам бе рафған хоҳанд монд вомез, ва ҳамин тавр ба ҳисоб гирифта мешавад **духтарони беақл:**

[Матто 25:1](#) Он гоҳ Малакути Осмон ба даҳ бокира монанд карда мешавад, ки чароғҳои худро гирифтаанд,

ва ба пешвози домод баромад.

[Мат 25:2](#) Ва панҷ нафари онҳо доно буданд ва **панҷ нафар беақл буданд.**

[Матто 25:3](#) Онҳо ки аблаҳ буданд, чароғҳои худро гирифта, гирифтанд **равған нест бо**

**ОНҲО:**

- **Шунавандагони Луқо:** Онҳо Писари Одамро хоҳанд дид **дар**" <sup>G1722</sup> абрҳо бо кувва ва «шухрати бузург». аз онҳо **Худованд** ҷалол дар наҷоти ӯ бузург аст ([Заб 21:5](#)) ва онҳо хоҳанд дид **Писари Одам** барои онҳо наҷот меорад. Онҳо Писари Одамро мебинанд, ки бо «қудрат» меояд, аммо на «қудрати бузург» мисли **Матто**, зеро онҳо аллақай шоҳиди эҳёи **Худованд Исо** ([Аъмол 4:33](#)), бинобар ин онҳо

<sup>678</sup>Видео 14. «Тӯҳфаи Рӯҳулқудс».

[www.therhemaofthelord.com/repentance-baptism/14-repentance-baptism-the-holy-spirit/](http://www.therhemaofthelord.com/repentance-baptism/14-repentance-baptism-the-holy-spirit/).

аллакай ворид шудаанд **эхёи ҳаёт**.<sup>679</sup> Ҷустҷун **духтарони доно**, бинобар ин, онҳо (бокираҳои аблаҳ) дар абрҳо бурда мешаванд, то дидор кунанд. **Худованд дар ҳавова** то абад бо ӯ бошад.<sup>680</sup>

**Матто 25:10** Ва ҳангоме ки онҳо (бедонон) барои харид кардан рафтанд, домод (Писари Одам) омад;

ва онҳо, ки буданд **омода (бокираҳои доно) бо ӯ ба тӯй даромаданд**:  
ва **дар баста буд**.<sup>681</sup>

- **Тамошобиноназ** Маттониз ӯро бо қудрат ва ҷалоли азим мебинанд, вале онҳо Писари Одамро мебинанд, ки «бар болои абрҳо» меояд, на «дар» абрҳо чунон ки шунавандагони Марқӯс ва Луқо мекунанд, нишон медиҳад, ки онҳо хоҳанд дид **Писари Одам аз дур**.

**Матто 25:11** Баъд аз он низ омад **духтарони дигар** «Худовандо! Худовандо!

**Матто 25:12** Аммо ӯ дар ҷавоб гуфт: «Ба ростӣ ба шумо мегӯям, ки шуморо намешиносам».

**Матто 25:13** *Аз ин рӯ, тамошо кунед,*

*зеро ки шумо низ намедонед **рӯзнасоат** ки дар он **Писари Одам** меояд.*

- † **Мтамошобинонро тамошо кунед (духтарони дигар)**: Онҳо касоне ҳастанд, ки ҳангоми интизории домод бе чароғ ва равшани худ хобидаанд ва хобидаанд ва ҳамин тавр ҳастанд "духтарони дигар" ки ба онҳо маълум нест **Худованд**.

**Матто 25:3** Нодонон чароғҳои худро гирифта, бо худ равшан нагирифтанд.

**Матто 25:11** Пас аз он духтарони дигар низ омада, гуфтанд: **Худовандо, Худовандо**, ба мо кушоед.

**Матто 25:12** Аммо ӯ дар ҷавоб гуфт: «Ба ростӣ ба шумо мегӯям», *ман туро намедонам.*

- † **Шунавандагони Марк (духтарони беақл)**: Ҳарчанд шунавандагони Марк Писари Одамро хоҳанд дид **дар** абрҳо мисли абрҳои Луқо, пас аз он ки онҳо шоҳиди «қудрати бузург» (ё эҳёи **Худованд Исо**, **Аъмол 4:33**). Онҳое ҳастанд, ки дар интизори омадани домод равшани худро дар чароғҳои худ нагирифта хобида, хобидаанд ва ҳангоме ки домод омад, барои харидани равшан рафтанд.

→ Ҳамин тариқ, ин бокираҳои омода нашуда "духтарони беақл"

**Матто 25:8** Ва нодонон ба доноён гуфтанд: «Аз равшани худ ба мо деҳ; зеро чароғҳои мо хомӯш шудаанд.

- † **Лшувандагони ике (духтарони доно, арӯсон)**: Инҳо касоне ҳастанд, ки хобидаанд ва хобидаанд, вале чароғҳо ва равшани худро дар зарфҳои худ дар интизори омадани домод омода мекарданд. **духтарони доно** кистанд **144,000**.<sup>682</sup> Чунки онҳо пеш аз баста шудани дари домод омода хоҳанд буд, ки бо домод ба тӯй бираванд. **арӯсон**, зани **Барра** (**Ваҳй 21:9**).

**Матто 25:4** Аммо **хирадманд** бо чароғҳои худ ба зарфҳои худ равшан гирифтанд.

**Матто 25:10** Ва ҳангоме ки онҳо барои харид кардан рафтанд, **домод омад**;

ва онҳое ки тайёр буданд, ҳамроҳи ӯ даромаданд **издивоҷ**: ва дар баста буд).

→ **144,000** дар вақти омадани Писари Одам як халқи ҳама мебошанд **халқи Худо**<sup>683</sup> ки **домод** аст

<sup>679</sup>Видеои 35. «Шогирдон бо қудрат ва қудрат».

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/35-apostles-disciples-with-power-authority/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/35-apostles-disciples-with-power-authority/)

<sup>680</sup>Видеои 45. «6. Кафорат».

[www.therhemaofthelord.com/course2/6-the-book-of-the-generations-from-adam-to-jesus-the-sons-of-israel-israel/](http://www.therhemaofthelord.com/course2/6-the-book-of-the-generations-from-adam-to-jesus-the-sons-of-israel-israel/)

<sup>681</sup>Видеои 5. «Табдил ёфтани Одам ба бокираи доно».

[www.therhemaofthelord.com/course1/5-from-adam-to-bride-a-summary-of-gods-creation/](http://www.therhemaofthelord.com/course1/5-from-adam-to-bride-a-summary-of-gods-creation/)

<sup>682</sup>Видео 48. «Ханукка» [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/48-the-feasts-of-the-lord-8-hanukkah/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/48-the-feasts-of-the-lord-8-hanukkah/).

<sup>683</sup>Видеои 18. «3. Аввалин меваҳо (144,000) [www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/18-first-fruits-the-](http://www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/18-first-fruits-the-)

• **Фурӯпошии шумо наздик мешавад**

[Луқо 21:28](#) Ва ҳангоме ки ин чизҳо ба амал меоянд,<sup>G1096</sup>Пас ба боло нигоҳ кунед ва сарҳои худро боло кунед; барои наҷоти шумо<sup>G629</sup>наздик мешавад.

- Вақте ки шунавандагони Луқо мебинанд, ки Писари Одам бо қудрат ва ҷалоли азим бар абр меояд, **Чустучӯ кардан**,<sup>G1996</sup> ва сарҳои худро баланд бардоред, зеро хоҳанд донист, ки кафорати онҳо наздик аст. Азбаски онҳо аз Рӯҳулқудс бо логотип дар онҳо пур шудаанд, онҳо метавонанд шуниданд, вақте ки Рӯҳ мегӯяд: «Ба ин ҷо боло биё» ва дар ҳаво гирифта мешаванд (харпазо ё раптус).

[Матто 24:31](#) Ва ӯ хоҳад кард **фариштаҳояшро бифирист** бо садои олӣ (овоз)<sup>G5456</sup>аз **карнай**,<sup>G4536</sup> ва онҳо ҷамъ хоҳанд шуд<sup>G1996</sup> интихобкардаи ӯ (интихобшуда)<sup>G1588</sup> аз чор шамол, аз як канор (қисми ниҳой)<sup>G206</sup> аз осмон ба дигараш (Қисми охирини ӯ).<sup>G206, G846</sup>

[13 март 27](#) Ва он гоҳ фариштагони Худро фиристода, баргузидагони Худро аз чор тараф ҷамъ хоҳад кард, аз канори замин (замин)<sup>G1093</sup> то охири осмон.

→ ХОё фариштагон бо садои баланди карнай фиристода мешаванд, то баргузидагони ӯро аз чор бод ҷамъ кунанд

- **шунавандагони Матто**: Онҳо мебинанд, ки баргузидагони ӯ (шунавандагони Луқо) аз канори осмон то канори дигари ӯ ҷамъ хоҳанд шуд. Аз онҳо талаб карда мешавад, ки то охир сабр кунанд (боқимондаи мурдагон дар охири 1000 сол)<sup>G685</sup> наҷот дода шаванд ([Матто 24:13](#)).
- **Мтамошобинони киштӣ**: Онҳо мебинанд, ки баргузидагони ӯ (шунавандагони Луқо) аз канори замин то канори осмон ҷамъ хоҳанд шуд, аммо аз онҳо талаб карда мешавад, ки то охир сабр кунанд (то шаҳиди ҳамкорон, [Ваҳй 6:11](#)) наҷот дода шаванд ([март 13:13](#)).
- **Лшунавандагони ике**: зикр нашудааст. Бар хилофи шунавандагони Матто ва Марқӯс, аз шунавандагони боқимондаи Луқо талаб карда намешавад, ки то охир сабр кунанд, зеро онҳо аз тамошои онҳо нигоҳ дошта мешаванд. **соати васвасаҳо пас аз нигоҳ доштан логотипи Худо** ([Ваҳй 3:10](#)). Ба ибораи дигар, онҳо ё ба вачд омадаанд ([Матто 24:13](#), [март 13:13](#), [Луқо 21:16-17](#)) ё аллакай ба хотири исми ӯ дар замони тасарруф кушта шудаанд ([Ваҳй 6:9](#)).

• **Писари Одам чӣ тавр меояд?**

[Матто 24:26](#) Бинобар ин, агар ба шумо гӯянд: "Инак, вай дар биёбон аст";<sup>G2048</sup> берун наравед: инак, вай дар утоқҳои пинҳонӣ аст; бовар накунед.

[Матто 24:27](#) Зеро, чунон ки барқ аз шарқ баромада, то ғарб ҳам медурахшад; омадани он низ ҳамин тавр хоҳад шуд **Писари Одам** бошад.

- Зеро ки омадани Писари Одам мисли барқе хоҳад буд, ки аз шарқ мебарояд ва дар тамоми роҳ то ғарб медурахшад, ба масеҳҳои козиб ва анбиёи козиб бовар накунед. [Матто 24:24](#) вақте ки мегӯянд, ки У дар биёбон аст ё дар хонаҳои махфӣ.

[Матто 24:28](#) Барои ҳар ҷое, ки ҷасад (ҷасади мурда)<sup>G4430</sup> аст, дар он ҷо уқобҳо хоҳанд буд<sup>G105</sup> ҷамъ шаванд.

[Луқо 17:37](#) Ва онҳо дар ҷавоби ӯ гуфтанд: «Кучо? **Худовандо?**<sup>G2962</sup>

Ба онҳо гуфт: «Ҳар ҷо, ки бадан бошад».<sup>G4983</sup> аст, уқобҳо дар он ҷо хоҳанд буд<sup>G105</sup> ҷамъ шаванд. Ба онҳо гуфт: «Ҳар ҷо, ки бадан бошад».<sup>G4983</sup> аст, уқобҳо дар он ҷо хоҳанд буд<sup>G105</sup> ҷамъ шаванд.

- Худованд яке аз он ду мардро (ки логотипаш ба римаи Исо эътироф карда шуда буд ва ба ин васила ба Исо ҳамчун Масеҳ, Писари Худо имон дошт) дар саҳро (ё ҷаҳон) мегирад, вале дигареро (ки аз қабул кардан саркашӣ мекард) мегирад. Рӯҳулқудс ё рема ва «бовар

<sup>684</sup>Видео 48. «Ханукка». [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/48-the-feasts-of-the-lord-8-hanukkah/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/48-the-feasts-of-the-lord-8-hanukkah/).

<sup>685</sup>Ба "[\(Ваҳй 20:5-6\) Аввалин эҳё \(Дарав 3-юми соати 4-ум\)](#)».

накунед», ки Исо ҳаст *Масеҳ ӓ Мессу*) боқӣ мемонад ва баданаш гӯшти мурғони осмон ва ҳайвоноти замин, ки уқобҳо ҷамъ омадаанд ([Луқо 17:37](#), [Ирмиё 16:4](#)).<sup>686</sup>

- **Твай дар охир аввал бошад, аввалин охирин**

- аз они Худо одамон, **Исроил**, ки Худо онҳоро аз Миср фидия дода буд, ки аз хонадони Довуд барои муддати тӯлонӣ ҳастанд **бокираҳо**,<sup>687</sup> Нахустин меваҳо барои Худо ва Барра ӓ 144 000 нафар, шумораи ҳамаи сибтҳои бани-Исроил, ки мӯҳр зада шудаанд, ки дар пешониашон исми Падари Барра навишта шуда, дар пеши тахт суруди нав мехонанд, аз замин фидия дода шудаанд.<sup>688</sup>
- Оаслан, **башорати Масеҳ** буд қудрати Худо барои наҷоти ҳар касе, ки имон дорад ([ба Рум 1:16](#)), балки **баяхудӣ** аввал (**аввал**), инчунин ба юнонӣ ӓ **халқҳо (охирин)**. Бо вучуди ин, яҳудиён бар зидди онҳо баромад карданд **логотипи Худо** ва қуфр гуфт, ва ҳамин тавр **башорати наҷот** ба ғайрияҳудиён рӯй овард ([Аъмол 13:46](#)). Инчунин, **Малакути Худо** аз саркоҳинон ва фарисиён (онҳо низ яҳудиён буданд, **яқум охирин бошад**) ва ба халқи ғайрияҳудӣ дода мешавад, ки мева медихад (**охирин аввал бошад**, [Матто 21:43](#)).  
→ Гарчанде ки тартибот тағйир ӓфтааст, халқҳои ғайрияҳудӣ (**охирин аввал бошад**) ва мӯъминони яҳудӣ (**аввал бошад** охир) қабул мекунад **Малакути Худо**:  
  
*"[Матто 20:16](#) Пас **охирин** мешавад **аввал**, ва **аввалин охирин**: зеро ки даъват шудагон бисъӓранд, вале баргузидагон кам.*»
- Яҳудиён табиатан гунаҳкори халқҳои ғайрияҳудӣ нестанд ([фал 2:15](#)), Павлус Инчили Масеҳро мавъиза кард, то аввал дар яҳудӣ ва инчунин дар юнонӣ (ки он ҳам халқи ғайрияҳудист) самар оварад, то онҳое ки самари адолатро ба бор меоранд, дар Масеҳ адолати Худо гарданд, ки бо қудрати Худо барои наҷот ба ҳамаи имондорон (хатна ва номахтунӣ дар ҷисм) зоҳир хоҳад шуд. Аз нуқтаи назари рӯҳонӣ, ҳамаи халқҳо (хатна ва номахтунӣ дар ҷисм) халқҳои ғайрияҳудӣ буданд, зеро ҳамаашон пеш аз омадани Исои Масеҳ ба ҷаҳон барои наҷот додани гуноҳкорон зери гуноҳ буданд ([1Т 1:15](#)). Байни онҳо ва ҳеч тафовуте нест **Худованд** барои ҳама як аст, бинобар ин, ҳар кӣ номи худро меконад **Худованд** (кирос)<sup>G2962</sup> бо мол зиёд мешавад (чизе, ки аз **Худо ӓ**) наҷот ӓбад.<sup>689</sup>

- **Масал дар бораи дарахти анҷир (Дарахти анҷир & тамоми дарахтон)**

[Матто 24:32](#) Акнун дар бораи дарахти анҷир масал омӯзед;

Вақте ки вай<sup>G846</sup> филиал<sup>G2798</sup> ҳанӯз (ҳоло аллақай)<sup>G2235</sup> нарм ва берун мебарорад (руёнда)<sup>G1631</sup> баргҳо,

шумо медонед, ки тобистон наздик аст;

[13 март 28](#) Акнун дар бораи дарахти анҷир масал омӯзед;

Вақте ки вай<sup>G846</sup> филиал ҳанӯз (ҳоло аллақай)<sup>G2235</sup> нарм ва берун мебарорад (руёнда)<sup>G1631</sup> баргҳо, шумо медонед, ки тобистон наздик аст;

[Луқо 21:29](#) Ва ба онҳо масал гуфт; Ана дарахти анҷир,<sup>G4808</sup> ва ҳамаи дарахтон;<sup>G1186</sup>

[Луқо 21:30](#) Вақте ки онҳо акнун тир мезананд (баргҳоро мерезанд),<sup>G4261</sup>

мебинед<sup>G991</sup> ва бидонед<sup>G1097</sup> аз ҳуди шумо<sup>G1438</sup> ки тобистон холо наздик аст.

- Дар Ҳастӣ, зан ва шавҳараш<sup>H376</sup> аз дарахти анҷир барги анҷир дӯхтааст<sup>H8384</sup> якҷоя шуда, баъд аз кушода шудани чашмҳояшон пешдоман сохтанд ва онҳоро бараҳна диданд ([Ҳастӣ 3:7](#)). Вақте ки чашмҳо пас аз хӯрдани мевае, ки аз дарахти маърифати неку бадӣ (ӓ шарият) ба вучуд омадаанд, барои дидани чизҳои бад кушода мешаванд,<sup>690</sup> камарбанд (барги анҷири дӯхташуда), ки аз дарахти анҷир сохта шуда буд, барои пӯшидани урёни гӯшт истифода мешуд.<sup>691</sup>

<sup>686</sup>Видеои 38. «Ду дӯзде, ки дар назди Исо маслӯб шудаанд».

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/38-the-crucifixion-of-jesus-the-two-thieves-crucified-next-to-jesus/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/38-the-crucifixion-of-jesus-the-two-thieves-crucified-next-to-jesus/).

<sup>687</sup>Барои тафсилот дар бораи маънои бокира, нигаред ба "[Ваҳй 2:20-23](#) 3 намуди бокираҳо.»

<sup>688</sup>Ба "[Гуриянҳо, ҳамаи халқҳо]" мурочиат кунед

<sup>689</sup>Видеои 15. «Исои Носирӣ ва Исои Масеҳи Носирӣ». [www.therhemaofthelord.com/the-gospel/15/](http://www.therhemaofthelord.com/the-gospel/15/).

<sup>690</sup>[Ҳастӣ 2:9](#) & видео 16, "Гумриятҳо, ҳама халқҳо (8/10)". [www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/](http://www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/).

<sup>691</sup>Видеои 28. «Самари Рӯҳ». <https://therhemaofthelord.com/uncategorized/28-the-fruit-of-the-spirit/>.

— Аммо кай **Исо** (Писари Одам) пайдо мешавад, одамон ба барги анҷир ниёз надоранд, то аврати худро пӯшонанд

**гӯшт** зеро ки онҳо акнун Корандаро мебинанд **ба логотипҳо**, вхо хам **логотипи Худоё** ([Матто 13:37,2Қр 9:10](#)) Ташкили Тандурустии Ҷаҳон

**додхает** ба ҷаҳон ([Jhn6:33](#)). Гуноҳ дигар бар шумо ҳукмронӣ намекунад, зеро шумо дигар зери дасти шумо нестед

шариат, вале зери файз. Аз ин рӯ, онҳое, ки зери файз ҳастанд, бояд онҳоеро ғизо диҳанд ва қадр кунанд

тибқи қонун, ҳамон тавре **Худованд** барои калиси мекунад (мард ва зан).<sup>692</sup>

- **Маттё** & Шунавандагони Марк масал дар бораи дарахти анҷирро меомӯзанд:

«Вақте ки шоҳи дарахти анҷир нарм шуда, барг мерӯяд, шумо медонед, ки тобистон наздик аст».

→ **Дарахти анҷир** ба мавсими тавба барои онҳое, ки зери шариат, ки хатнашон дар ҷисм аст, ишора мекунад.

- **Лшувандагони ике** дар бораи дарахти анҷир ва ҳамаи дарахтон масал омӯзед:

«Вақте ки дарахти анҷир ва ҳамаи дарахтон барг мерезанд, худат он тобистонро мебинед ва хоҳед донист

**аз домод, Малакути Осмон**, [Матто 25:1](#) акнун дар даст аст.»

→ **Дарахти анҷир** ба меваи дарахти маърифати неку бадӣ ё онҳое, ки дар зери шариат ғизо мегиранд (**ё яҳудиён**) ишора мекунад, дар ҳоле **китамони дарахтон** ба меваи дарахти ток ишора кунед (**Исо токи ҳақиқӣ аст**) барои ҳамаи халқҳое, ки аз дарахти ток зери файз ғизо мегиранд (**ё яҳудиёни рӯҳонӣ**).

Мувофиқи «[Расми 14], ғайрияҳудиён наҷотёфта дар давраи «таҳти файз» мебошанд. Давраи пуррагии халқҳо ба иди тобистон рост меояд, ки пас аз иди Панतिकост ва пеш аз иди карнайҳо аст. Ҷамин тариқ, тамоми дарахтон дар Луқо мавсими фарорасиро тасвир мекунад **Писари Одам** (**ӯ ба дасти одамони гунаҳкор таслим шуда, маслӯб карда шуд, ва дар рӯзи сеюм эҳъё шуд**, [Луқо 24:7](#)). Яъне, шунавандагони Луқо мебинанд ва медонанд, ки "**Малакути Худо**" дар даст аст."<sup>693</sup>

→ Ҷайвонот (ғайри онҳое, ки ба ҳалокат бармегарданд, [Ибр 10:39](#)) онҳое мебошанд, ки хануз сохта нашудаанд

одил, вале натарсанд, зеро чарогоҳҳо меваи дарахт медиҳад,

**дарахти анҷир**, ва токи он, ки онҳоро қувват мебахшад, дар ҳоле ки онҳо ба роҳи рост мераванд ([Ҷо 2:22](#)).<sup>694</sup>

<sup>692</sup>Видео 32. "(Асрори бузург) Масеҳ ва Калиси 1/2."

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/32-a-great-mystery-christ-the-church-all-things-are-of-god/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/32-a-great-mystery-christ-the-church-all-things-are-of-god/).

<sup>693</sup>Видеои 16. «Гарияҳо, тамоми халқҳо (Ҷавории Павлус Петрус) 3/10.» [www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/](http://www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/).

<sup>694</sup>Видео 24. «Ту Ерусалими муқаддас ҳастӣ (3/3).»

[www.therhemaofthelord.com/new-jerusalem/24-the-house-of-god-you-are-the-holy-jerusalem/](http://www.therhemaofthelord.com/new-jerusalem/24-the-house-of-god-you-are-the-holy-jerusalem/).



[Расми 14] Ҳафт иди Худованд барои банӣ-Исроил<sup>695</sup>

Sin entered the world (Under the Law)					Under Grace			New Heaven & Earth (Rev 21:1)	
4,000 BC	3000 BC	2,000 BC	1000 B.C.	0	1000 A.D.	2000 AD	3000 AD		
Creation of Adam 4,000 BC		Abraham (2,000 BC)		Christ's 1st Coming (4 BC - 29 AD)		Christ's 2nd coming (2,000 AD~)		(7000 AD) begins	
<b>Signs</b>	An evil and adulterous generation seeketh after a sign; and there shall no sign be given to it, but the sign of the prophet Jonas (Mat 12:39)							For as Jonas was 3 days & 3 nights in the whale's belly; so shall the Son of man be 3 days & 3 nights in the ground's heart (Mat 12:40)	
<b>Seasons</b>	God's calendar (2023)	April	Late Passover	June	----- The fullness of the Gentiles -----		Sep - Oct	The 7-year Shemitah cycle (governs all human history)	
	Hebrew calendar (2023)	Nisan (ABIB)	Iyar (ZIV)	Sivan (Pentecost)	Tammuz	AB	Elul	Tishri	Jewish calendar (1st 7 months, begins with Nisan)
	Gregorian calendar (2023)	Mar-Apr	Apr-May	May-Jun	Jun-Jul	Jul-Aug	Aug-Sep	Sep-Oct	The Gregorian calendar (a solar dating system)
<b>Days</b>	1	2	3	4	5	6	7	6 days in God's creation + 1 day rest (Gen 1-2)	
<b>Years</b>	1	2	3	4	5	6	7	1 day is with the Lord as a 1000 years (2 Pe 3:8)	
<b>7 Feasts of the LORD</b>	<b>Spring Feasts</b>		<b>Summer</b>				<b>Fall Feasts</b>	<b>Winter Feasts</b>	
14	Passover		Pentecost				Trumpet	1	
15-21	Unleavened Bread						A Day of Atonement	10	
16	Firstfruits						Tabernacles	15-21	
							Solemn assembly	22	
<b>Harvests</b>	Barley	Wheat	Wheat, early figs	First grapes	Olive	Dates, summer figs	Plowing	Heshvan (Oct-Nov), Kislev (Nov-Dec), Tevet (Dec-Jan), Adar (Feb-Mar), Adar II (Mar)	

[Матто 24:33](#) Ҳамин тавр шумо, вақте ки хоҳед дид [G1492](#) Ҳама [G3956](#) ин чизҳо, бидонед, ки наздик аст, [G1451](#) Ҳатто дар [дарҳо](#).

[13 март 29](#) Ҳамин тавр, шумо низ, вақте мебинед, ки ин корҳо ба амал меоянд, [G1096](#) бидон, ки наздик аст, [G1451](#) Ҳатто дар [дарҳо](#).

[Луқо 21:31](#) Ҳамин тавр, шумо, вақте мебинед, ки ин корҳо ба амал меоянд, [G1096](#) шумо инро медонед [Малакути Худо](#) наздик аст [дар даст](#).

- **шунавандагони Матто:** Ҳамин тавр, вақте ки шумо «Ҳамаи инро» мебинед (Писари Одам меояд) [дар](#) [G1909](#) «абрҳои осмон бо қудрат ва ҷалоли бузург ва баргузидагони Ӯ аз канори осмон то канори дигари Ӯ чамъ шудаанд, бидонед, ки он ([Малакути Худо](#)) наздик аст, [хатто дар назди дарҳо](#).

→ Тамошобинони Матто қабилаҳои рӯи замин ҳастанд, ки барои он ки имон наоварданд, мотам хоҳанд гирифт

[Масех](#) ҳамчун онҳо [Масех](#) ва Ҳамин тавр фаҳмид, ки онҳо фирефта шудаанд. хоҳанд кард [бошаддар](#) замин вақте

мебинанд [Писари Одам](#) мадан «дар [G1909](#)» абрҳои осмон бо қудрат ва ҷалоли бузург.

Ҳамин тариқ, [Малакути Худо](#) мунтазири шувандагони Матто, ки ба номи даъват [Худованд](#).

- **Тамошобинони киштӣ:** Ҳамин тавр, вақте ки шумо ин чизҳоро мебинед (Писари Одам меояд [дар](#) [G1722](#)) абрҳо бо «қудрати бузург» ва ҷалол ва баргузидагони Ӯ аз ақсои замин то канори осмон чамъ шудаанд) ба вуқӯъ меоянд, бидонед, ки он ([Малакути Худо](#)) наздик аст, [хатто дар дарҳо](#).

→ Шувандагони Марк қабул мекунанд [Рӯхулқудс](#) вақте ки Писари Одамро мебинанд, ки дар [абрҳо](#) меояд,

Ҳамин тавр [Малакути Худо](#) наздик аст [дар дарҳо](#) барои онҳо.

<sup>695</sup>Видеои 8. «Ҳафт иди Худованд барои банӣ-Исроил» [www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/8-the-seven-feasts-of-the-lord-for-the-sons-of-israel-jesus-from-male-child-ба\\_о\\_ро/](http://www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/8-the-seven-feasts-of-the-lord-for-the-sons-of-israel-jesus-from-male-child-ба_о_ро/).



- **Лшунавандагони ике:** Ҳамин тавр, вақте ки шумо ин чизҳоро мебинед (Писари Одам меоянд **дар** <sup>G1722</sup> абрҳои бо қудрат ва «чалони бузург» ва ба амал меоянд, бидонед, ки **Малакути Худо** наздик аст.

→ Шунавандагони Луқо ҳастанд **144,000** (Аввалин меваҳои Масех) ки дар назди тахти тахти худ беғуноҳанд **Худоё** (**Ваҳй 14:1–5**). Ҳамин тариқ, **Малакути Худо** аст **наздикдар даст** барои 144,000.

(**Ваҳй 14:6–7**) Фариштаи 1-ум дар миёнаи осмон (Инчили абадӣ)

**Ваҳй 14:6** Ва фариштаи дигаре дидам, ки дар миёнаи осмон парвоз мекунад, абадӣ дошта бошад <sup>G1666</sup> хушхабар ба сокинони замин (замин) мавъиза кунад, <sup>G1093</sup> ва ба ҳар қавм ва қабилае, <sup>G5443</sup> ва забон ва мардум,  
**Ваҳй 14:7** Бо овози баланд мегуфт: «Аз Худо битарс ва Ёро чалол деҳ; зеро ки соати доварию Ё фаро расидааст; ва ба Офаридгори осмонҳо ва замин (замин) сачда кунед, <sup>G1093</sup> ва баҳр ва чашмаҳои об.

- ☞ **Ваҳй 14:6** Ава ман фариштаи (аввалин, 1-ум)-ро дидам, ки дар миёнаи осмон парвоз мекард ва **Инчили абадӣ**, ба сокинони замин, ба ҳар миллат, қабила, забон ва қавм мавъиза кунад.
- ☞ **Ваҳй 14:7** Бо овози баланд гуфт: «Битарс **Худоё** ва Ёро ҳамду сано гӯед, зеро **соат доварию Ё фаро расид**; ва Офаридгори осмонҳо ва замин ва баҳр ва чашмаҳои обро бипарастед».
- † **Инчили абадӣ**, ки аз қониби фаришта ба сокинони замин мавъиза карда шавад, ба эҳтимоли зиёд аз **"китоби хурд"** ки Яҳё аз дасти фаришта ба он гирифта, хурд **нубувват кардан** **боз** ба бисъёр **халкҳо**, миллатҳо, забонҳо ва подшоҳон. <sup>G696</sup>

(**Ваҳй 14:8**) Фариштаи дуюм дар миёнаи осмон (Сукӯти Бобил, шаҳри бузург)

**Ваҳй 14:8** Ва фариштаи дигаре аз паи он омада, гуфт: «Бобил фурӯ ғалтид, фурӯ ғалтад, он шаҳри бузург! зеро ки вай тамоми халқҳоро аз шароби ғзаби зинои худ менӯшонд.

- ☞ **Ваҳй 14:8** Ава фаришта (дуюм, 2-юм) аз паи омада гуфт: «Бобил афтод, афтод, **шаҳри бузург**, зеро ки вай тамоми халқҳоро нӯшонидаст **маи ғзаб** аз зинокорию вай.»
- **Шаҳри бузург** (шаҳри Ватикан) аз ҳайвони 2-юм ва Бобил аз ҳайвони 1-ум аст, ки **"Як Чаҳон Ҳукумат"**.  
→ Муроҷиат кунед **Ваҳй 17:3–6** барои тафсилоти бештар. <sup>G697</sup>

(**Ваҳй 14:9–11**) Фариштаи 3-юм дар миёнаи осмон (Ғзаби Худо)

**Ваҳй 14:9** Ва фариштаи сеюм аз ақиби онҳо омада, бо овози баланд гуфт: Агар касе ба ҳайвони ваҳшӣ ва пайкари вай сачда кунад, ва аломати ёро дар пешони ӯ дар дасташ қабул кунад,  
**Ваҳй 14:10** Он аз шароби ғзаб хоҳад нӯшид <sup>G2372</sup> аз **Худо**, ки бе омехта ба косаи ғзаби ӯ рехта мешавад, <sup>G3709</sup> ва бо оташ ва кибрит азоб хоҳад дод дар ҳузури фариштагони муқаддас, ва дар ҳузури Барра (амнос): <sup>G721</sup>  
**Ваҳй 14:11** Ва дуди азоби онҳо то абад боло меравад; ва онҳо, ки ба ҳайвони ваҳшӣ ва пайкари вай сачда мекунад, шабу рӯз оромӣ надоранд, ва ҳар кӣ аломати номи худро гирад.

<sup>G696</sup> Муроҷиат кунед **Ваҳй 10:8–11**.

<sup>G697</sup> Ба **"(Ваҳй 17:5–6) АСРОР, БАВИЛОНИ БУЗУРГ, МОДАРИ ФОХИШАҲОН ВА ЗАМИНИ ЗАМИН.."**

- ☞ [Ваҳй 14:9](#) ТВа фаришта (севум, 3) аз паи онҳо омада, бо овози баланд гуфт:  
«Агар касе ба ҳайвони ваҳшӣ ва пайкари вай сачда кунад ва аломати ӯро дар пешонӣ ё дасташ гирад,
- ☞ [Ваҳй 14:10](#) Худаш низ аз шароби он бинӯшад **ғазаби Худо**, ки тамоми кувва ба он рехта мешавад **косаи ғазаби ӯ**. ӯро бо оташу кибрит азоб хоҳанд дод дар хузури **фариштагони муқаддас** ва **Барра**.
- ☞ [Ваҳй 14:11](#) Ва дуди азоби онҳо то абад боло меравад; ва онҳо шабу рӯз оромӣ надоранд, ки ба ҳайвони ваҳшӣ ва пайкари вай сачда мекунанд, ва ҳар кӣ аломати исми ӯро қабул мекунанд».
- Майи аз **ғазаби Худо** (Косаи ғазаби ӯ)
  - Ҳар кӣ ба ҳайвони ваҳшӣ ва пайкари вай сачда мекунанд, маънои «ҳар касеро, ки тамғаи ҳайвони ваҳшӣ мегирад (а. микрочип, [Ваҳй 13:17](#)) дар пешона ва ё дар дасташон,» пиёла менӯшад **аз они Худохашм**.

([Ваҳй 14:12-13](#)) Хушо мурдагоне, ки минбаъд дар Худованд мемиранд

[Ваҳй 14:12](#) Ин аст сабри муқаддасон:<sup>640</sup>

Инҳоянд, ки аҳкоми Худо ва имони Исоро риоят мекунанд.

[Ваҳй 14:13](#) Ва овозе аз осмон шунидам, ки ба ман гуфт: "Бинавис"

Хушо мурдагоне ки минбаъд дар Худованд мемиранд!

Оре, мегӯяд Рӯҳ, то ки онҳо аз меҳнати худ истироҳат кунанд; ва корҳояшон аз паи онҳост.

- ☞ [Ваҳй 14:12](#) Хин аст сабр **муқаддасон**;  
Дар ин ҷо касоне ҳастанд, ки аҳкоми онҳоро риоя мекунанд **Худоё** ва имони **Исо**.
  - ☞ [Ваҳй 14:13](#) Он гоҳ ман (Юҳанно) овозе аз осмон шунидам, ки ба ӯ мегуфт:  
"Нависед: **Хушо мурдагон** ки дар **Худованд** (кириос) аз ҳоло.» Бале, мегӯяд Рӯҳ,  
«Зеро ки онҳо (муқаддасони муқаддас) аз меҳнати худ истироҳат мекунанд, ва корҳояшон аз паи онҳост».
- Онҳое, ки аҳкоми Худо ва имони Исоро риоят мекунанд, ба ҳайвони ваҳшии худ парастии намекунанд  
тасвир ё гирифтани аломати номи ӯ ҳамчун "**муқаддасон**.»

<[Рӯзи Исои Худованд](#)>

[1Қр 5:4](#) Ба номи мо **Худованд Исои Масех**,

ҳангоме ки шумо ва рӯҳи ман бо қуввати мо ҳам мешавед **Худованд Исои Масех**,

[1Қр 5:5](#) Барои он ки чунин шахсро ба шайтон ба ҳалокат расонад <sup>63639</sup> **аз ҷисм**,

то ки рӯҳ дар рӯзи он наҷот ёбад **Худованд Исо**.


[2Қр 1:14](#) Чунон ки шумо низ қисман эътироф кардаед, ки мо шодии шумо ҳастем,

чунон ки шумо низ дар рӯзи қиёмат аз они мо ҳастед **Худованд Исо**.

- (Ҷасади муқаддасони муқаддас) **Худованд Исо** рӯҳи муқаддасони Худо, ки ҷисми онҳоро шайтон несту нобуд карда буд, қабул мекунанд, аммо ҷисмҳои онҳо то омадани **Худованд Исо** ([Ваҳй 22:20](#)), ки тавассути марги Стефан шаҳодат медиҳад.<sup>698</sup>
- (Ҷасади муқаддасони зинокор) Дар бораи ҷисми муқаддасоне, ки зино кардаанд, ([1Қр 5:1](#)) онҳо касоне ҳастанд, ки ба зани Изобал иҷозат доданд, то ки онҳо бояд ба шайтон барои нобудшавии ҷисм таслим карда шаванд, аммо рӯҳи онҳо метавонад дар рӯзи Худованд Исои Масех наҷот ёбад, агар аз аъмоли худ тавба кунанд. Аммо агар тавба накунанд, ба мусибати бузург дучор хоҳанд шуд ([Ваҳй 2:20-22](#)).

<sup>698</sup>Видеои 39. «Эҳёи мурдагон» [www.thehemaofthelord.com/uncategorized/39-possible-time-sequence-of-crucifixion-the-first-and-last-adam-the-resurrection-of-the-dead/](http://www.thehemaofthelord.com/uncategorized/39-possible-time-sequence-of-crucifixion-the-first-and-last-adam-the-resurrection-of-the-dead/).

\* Аз "[3] 70 ҳафтаи Дониёл" гирифта шудааст



(Ваҳй 14:14-16) «Хосилот» (сериям 2-юми соати 3.)

**Ваҳй 14:14** Ва ман назар андохтам, ва инак абри сафеде дидам, ва бар болои абр касе мисли Писари Одам нишастааст;

ки дар сараш тоҷи тилло ва дар даст доси тез дорад.

**Ваҳй 14:15** Ва фариштаи дигаре аз маъбад берун омада, бо овози баланд ба Нишинандаи болои абр нидо дод:

Ба доси худ андохт, ва дарав:

барои вақт (соат)<sup>G5610</sup> барои даравидани ту омадааст; барои ҳосили замин (замин)<sup>G1093</sup> пухтааст.

**Ваҳй 14:16** Ва Нишинандаи абр доси худро бар замин (замин) андохт;<sup>G1093</sup>

ва замин (замин)<sup>G1093</sup> даравида шуд.

- ☞ **Ваҳй 14:14** Тва Юҳанно нигарист, ва инак, абри сафед, ва бар абр Яке монанд нишастааст **Писари Одам**, ки дар сари ӯ тоҷи тилло ва дар даст доси тез дорад.
- ☞ **Ваҳй 14:15** Ава (фариштаи 4-ум) аз маъбад берун омада, бо овози баланд сӯи Нишинандаи абр нидо дод: «Доси Худро андохт ва дарав кун, зеро **соат омада**ст то ки шумо дарав кунед, барои **хосилаз замин** пухтааст.»
- ☞ **Ваҳй 14:16** Со Он ки бар абр Нишаст (**Худованд Исои Масех**) доси Худро ба замин андохт, ва замин даравида шуд.
  - Он ки бар абр Нишастааст **Писари Худо** (**Худованд Исои Масех**).<sup>699</sup>
  - Дарави 2-юми раҳбари соати 3<sup>700</sup> барои "**духтарони беақл**."<sup>701</sup>

>> **Чашни 2-юм** (Соли 3-юм барои бокираҳои аблаҳ): Омдани Исои Масехи Худованд

- Аз чиҳати рӯҳонӣ ҳам яҳудиён ва ҳам ғайрияҳудиён аз ҷисм буданд ва аз ҷалоли **Худоё** ки Рӯҳ аст (**ба Рум 3:23, Юҳанно 4:24**). Аз рӯи ҳавасҳои ҷисм мо фарзандони он будем **хашмтабиатан**, иҷро кардани хоҳишҳои ҷисм ва ақл, ба воситаи беитоатии мо дар гузашта (**Эфсӯсиён 2:3**), аммо **муқаддасон** таъин карда намешаванд **ғазабии Худо**, балки барои ба даст овардани наҷот аз ҷониби мо **Худованд Исои Масех** (**1-ум 5:9**).<sup>702</sup>

- **Тӯ Худованд Исои Масех** дар даст доси тез дорад, ки дар вақти дарав онро ба замин меандозад **замин** пухтааст. Хосиле, ки У дарав кардааст **муқаддасон** ки **будандасир гирифтанд** ва **буданд куштанд** аз нагирифтани тамғаи ҳайвони ваҳшӣ дар вақти мусибати бузург (**Ваҳй 13:10-16**).

(Ваҳй 14:17-20) Ҳосили хӯшаҳои токи замин (ғазабии Худо)

**Ваҳй 14:17** Ва фариштаи дигаре аз маъбад, ки дар осмон аст, берун омад, ки вай низ доси тез дошт.

<sup>699</sup> Аз **Ваҳй 1:12-13**. Писари Одам дар миёни ҳафт шамъдон (ё калисоҳо) аст, аммо аҳамият диҳед, ки истилоҳ «мисли»<sup>G3664</sup> барои тавсифи мавҷудоте, ки ба Писари Одам монанд ё шабоҳат дорад, истифода мешавад. **Ваҳй 1:16** он чизеро, ки ба назар мерасад, тавсиф мекунад

ба Писари Одам монанд аст, ки «шамшери тези дудам»-ро дорад, ки шамшери оташгиранда (рема) аст. даҳон. Зеро ин рема дар назди ҳаввориёни Худованди мо Исои Масех гуфта шуда буд (**Яҳудо 1:17**), Писари

Одамгнавишта шудааст

**Ваҳй 1:13** Худованд Исои Масех, Писари Худост, ки ба Писари Одам шабоҳат дорад.

<sup>700</sup> Ба «(Соати 3-юм) омдани Исои Масехи Худованд» нигаред.

<sup>701</sup> Ба «[Расми 21-1] Чӣ тавр халқи Худо ба хаймаи Худо дохил мешаванд» нигаред.

<sup>702</sup> Аз **Ваҳй 11:4**.

[Ваҳй 14:18](#) Ва фариштаи дигаре аз қурбонгоҳ берун омад, ки қудрат (қудрат) дошт. [G1849](#) бар оташ; ва ба он ки доси тез дошт, бо овози баланд нидо карда, гуфт:  
Ба доси тези худ бизан, ва чамъ кардани хўшаҳои токи замин (замин); [G1093](#)  
зеро ангури вай пурра пухтааст.

[Ваҳй 14:19](#) Ва фаришта доси худро ба замин андохт. [G1093](#)

ва токи заминро (заминро) чамъ овард, [G1093](#) ва онро ба шароби бузурги ғазаби Худо партоед.

☞ [Ваҳй 14:17](#) Он гоҳ фаришта (5-ум) аз маъбад дар осмон баромад ва ӯ низ доси тез дошт.

☞ [Ваҳй 14:18](#) Ава фаришта (6-ум) аз қурбонгоҳ берун омад, ки ӯ қудрат дошт **оташ**,  
ва бо овози баланд ба сӯи ӯ нидо кард  
ки доси тез дошт (фариштаи 5-ум аз маъбад дар осмон), гуфт,  
«Доси тези худро андохтед ва гулҳои онро чамъ кунед **токи замин**,  
зеро ангури вай пухтааст».

☞ [Ваҳй 14:19](#) Сэй (5) фаришта доси худро ба замин андохт ва токи заминро чамъ кард,  
ва ба он андохт **шароби бузург аз ғазаби Худо**.

→ Фариштаи 6-ум аз қурбонгоҳ, ки қудрат дорад **оташ**, ба фариштаи 5-ум аз маъбад мегӯяд  
осмон бо доси тез то ки гулҳои токи заминро чамъ оварад, вақте ки ангури вай аст  
пурра пухтааст.

- Шоҳаҳои токи замин ҳамонҳоянд, ки пас аз дуи аввал дар замин боқӣ хоҳанд монд  
дарав ва гузаронанд майфурӯши хунхор ё ғазаби Худо.

- Исо гуфт: «Баъд аз уқубат ӯ дигар аз меваи ток нахӯрад ва бинӯшад» [Луқо 22:18](#)»

зеро ки ток аз замин буд, инчунин хўшаҳои он **ток** низ аз замин мебошанд. ЧМО,  
ки шуниданд **логотип** ҳовале ҳеч гоҳ дар замин намурдааст (ё ҳеч гоҳ дар он зиндагӣ  
намекард **Исо**) ҳеч гоҳ шоҳид набуд  
**Исоки аз мурдагон эҳё шуданд**, ва дар натиҷа, онҳо наметавонанд дубора эҳё кунанд ва меваи  
ӯро ([Jhn12:24](#)).

[Юҳанно 15:6](#) «Агар касе дар Ман намонад, вай мисли шоҳа берун партофта мешавад ва  
пажмурда мешавад;

*ва одамон онҳоро чамъ карда, ба оташ меандозанд, ва онҳо сӯзонда мешаванд».*

→ Аз ин рӯ, онҳоро берун аз шаҳр ва ба шароби азим мепартоянд, ки дар он ҷо ҳастанд  
поймол карда мешавад ғазаби Худо ([Ваҳй 14:20](#)).

→ "**Бокираҳои дигар**» ба майфишохи бузурги ғазаби Худо андохта, дар он боқӣ хоҳанд монд  
замин то охири 1000 сол.

#### • **Ток**

**Исо** ба шогирдонаш мегӯяд, ки як санги биноҳои маъбад, ки онҳо мебинанд, ба замин андохта хоҳад  
шуд.

([Матто 24:1–2](#)), Инсоати наздик омадани маслуб ва эҳёи ӯро нишон медиҳад ва шогирдон  
вақте ки назди Падараш меравад, дигар ӯро нахоҳад дид ([Юҳанно 16:10](#)), ва шоҳзодаи ин ҷаҳон  
доварӣ карда мешавад  
([Юҳанно 16:11](#)).

[Лук22:15](#) Ва ӯ (**Исо**) ба онҳо гуфт:

**Бо хоҳиши ман ин фисхро пеш аз он ки азоб кашам, бо шумо бихӯрам:**

[Лук22:16](#) Зеро ки ба шумо мегӯям: хоҳам кард **дигар нахӯред аз он, то даме ки он дар Малакути Худо**  
**ба амал ояд.**

[Луқо 22:17](#) Ва косаро гирифта, шукрона гуфт: «Инро гирифта, байни худ тақсим кунед;

[Луқо 22:18](#) Зеро ки ба шумо мегӯям: аз он нӯш намекунам **меваи ток**, то ба салтанати **Худоё**  
**меоянд.**

- Вқулоҳ **Исо** дар назар дошт, ки ӯ гуфт: «Ман дигар фикс нахоҳам хӯрд ва аз меваи он нахӯрам **тоқ** он аст «Вай дигар бо мо Фисҳи нонро нахоҳад хӯрд», ки ин аст **логотипи Худо** (аҳди қадим), зеро пас аз азоб кашидан об (**логотипҳо**) ба май тайёр карда мешавад ё **рема** (**нав васиятнома**) ки дар Малакути Худост, ки бо қудрати Худо ба амал хоҳад омад.<sup>703</sup> Маънои он ки шогирдон дигар ибодат намекунад **Падар** на дар кӯҳҳо ва на дар Ерусалим чун **Худованд** то осмон қабул карда мешавад ва бинӯшед **навдар салтанати Худоё**.<sup>704</sup>

- Кай **соат** омада, ба сари дастархон нишинад **иди Фисҳи Худованд**, вазъияти шогирдон<sup>G3101</sup> аз **Исо** ба ҳаввориён иваз карда мешаванд<sup>G652</sup> зеро онҳо бояд мавъиза кунанд **аз они Худованд марг** ба ҳар кӣ то омаданаҳ **ҳар боре** ки ин нонро мехӯранд ва ин коса менӯшанд (**1 Қӯр 11:26**). Онҳо баракат доранд, зеро онҳо аз нав хӯрдан нони Малакути Худо, ва дигар аз меваи тоқ нахӯред, **логотипҳо**), аммо менӯшанд **нав** (**рема**) дар Малакути Худо. Зеро **Исо** ва Падари ӯ як ҳастем, мо, ки ҷалол дода шудаем ба воситаи Исои Масеҳ низ як ҳастанд; бинобар ин парастандагони ҳақиқӣ Падарро дар рӯҳ ва ростӣ ибодат хоҳанд кард.<sup>705</sup>

† **Худованд** пас аз издивоҷ бо бокираҳои доно (арӯсон), ки ҳангоми омадани Писари Одам гирифта шудаанд, бармегардад (харпазони 1). Ин ғуломон (бокираҳои доно), ки омодаанд Писари Одамро қабул кунанд. **Худованд** на танҳо ба ҷое, ки асирон бори дуюм дар зиндон нигоҳ дошта мешаванд, бармегардад (барои бокираҳои доно, ки барои омадани ӯ омода буданд), балки бори сеюм (барои бокираҳои беақл, ки дар замин монда буданд), ва пайдо мешаванд боз ҳам барои бори 4-ум (барои бокираҳои дигар, ки ба шароби бузурги ғазоби Худо партофта мешаванд ва то охири 1000 сол дар замин хоҳанд монд).<sup>706</sup>

- Аз шароб хун баромад (1600 фурлонг)

**Ваҳй 14:20** Ва шаробфурӯш бе шаҳр поймол шуд, ва хун аз шаробфурӯш, ҳатто то ҷилавҳои асп ҷорӣ шуд, бо фосилаи ҳазор<sup>G5507</sup> ва шашсад<sup>G1812</sup> фурлонгҳо.<sup>G4712</sup>

☞ **Ваҳй 14:20** Анд **шаробфурӯш** берун аз шаҳр поймол карда шуд, ва **хун** аз шаробкаш баромад, то гавҳари аспҳо, барои ҳазор<sup>G5507</sup> ва шашсад<sup>G1812</sup> **(1600) фурлонгҳо**.<sup>G4712</sup>

→ Хуне, ки аз шаробфурӯш баромад (дар беруни шаҳр поймол карда шудааст): 1600 фурлонг.

-1000

• **Ҳазор**<sup>G5507</sup> & furlongs<sup>G4712</sup>

- Аҳазор (Стронг<sup>G5507</sup>) сифатест, ки барои ишора ба шумораи рӯзҳо ва солҳо дар Нав истифода мешавад

Васият, ба истиснои **Ваҳй 14:20** ки барои тавсифи «фазо ё масофа дар ҷое истифода мешуд, ки дар он **мусобикаҳо оид ба давидан гузаронида шуданд, касе, ки аз дигарон пеш гузашта, ба максоди яқум расид, соҳиби мукофот гардид.**

**мукофот. Курсҳои ин тавсиф дар аксари шаҳрҳои калонтари ҷунонӣ пайдо шуданд ва дар он ҷо чунин буданд**

<sup>703</sup>Видео 26. «Фисҳи Худованд (Аҳди Чадид)».

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/26-the-lords-pasover-the-new-tetament/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/26-the-lords-pasover-the-new-tetament/).

<sup>704</sup>Видеои 16. «Гарияҳо, тамоми халқҳо (Идораи мўътамад ва донои Худованд бошед) 10/10».

[www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/](http://www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/).

<sup>705</sup>Аз **Ваҳй 1:3**, ё видео 30. «Мӯсоидат» [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/30-the-communion/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/30-the-communion/).

<sup>706</sup>Барои шиносӣ дар бораи хизматгорон ба видеои 49, «Сафари наҷот» мурочиат кунед.

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/49-the-journey-of-salvation-presentation-summaries-from-1-to-48/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/49-the-journey-of-salvation-presentation-summaries-from-1-to-48/).

Олимпия, дарозии 600 фут юнонӣ.»<sup>707</sup>

→1 фосила тақрибан 185 метр аст: **1600\*** 185 метр = тақрибан**296**километр.

-600

• **Шашсад**<sup>G1812</sup>

- Шашсад (**G1811**) тартиби чамъ аз шаш (**ἔξ, G1803**)ва сад (**ἑκατόν, G1540**)<sup>708</sup>

➤ **Об** (логос ва рема)<sup>709</sup>

**Ҳаст 1:1**Дар ибтидо Худо осмон ва заминро офарид.

**Ҳаст 1:2**Ва замин бе шакл ва холӣ буд; ва торикӣ бар рӯи чуқурӣ буд.

Ва Рӯҳи **Худо бар рӯи об ҳаракат кард.**

→Азбаски об логотип аст, чӣ кор кунед

(1) Исо дар рӯи баҳр қадам мезанад ва

(2) торикӣ бар рӯи маънои амиқ буд?

(3) Рӯҳи Худо кист?

**Обҳо ва калимаҳо**

**Ҳастӣ 1:3**Ва Худо гуфт: «Бигзор нур бошад.»<sup>H216</sup> ва нур буд.<sup>H216</sup>

**Ҳастӣ 1:4**Ва Худо нурро дид,<sup>H216</sup>ки ин хуб буд, ва Худо нурро тақсим кард<sup>H216</sup>аз торикӣ.<sup>H2822</sup>

**Ҳаст 1:5**Ва Худо нурро даъват кард<sup>H216</sup>**рӯз**, ва торикӣ<sup>H2822</sup>**шабро даъват кард.**

Ва шом ва субҳ рӯзи аввал буд.

(1 **Юҳанно 1:5**Пас ин аст паёме ки мо дар бораи Ӯ шундаем,

ва ба шумо хабар диҳед, ки Худо нур аст,<sup>G5457</sup>ва дар Ӯ ҳеҷ зулмот нест.)

→«Бигзор нур бошад»маънои «Бигзор нури Худо бод» ва онҳое, ки дар зеранда**аз они Худо**

**нур**ба руз тааллуқ доранд.

**Jhn8:12**Он гоҳ Исо боз ба онҳо гуфт: «Ман нур ҳастам».<sup>G5457</sup> **аз ҷаҳон:**

ҳар кӣ аз ақиби Ман меравад, дар зулмот роҳ нахоҳад рафт, балки нурро соҳиб хоҳад

шуд<sup>G5457</sup>**аз ҳаёт.**

**2Қр 4:6**Барои Худое, ки нурро фармудааст<sup>G5457</sup>то аз зулмот дурахшид, дар дили мо дурахшид,

нур додан<sup>G5457</sup>**аз дониши ҷалоли Худодар рӯи Исои Масеҳ.**

→ **Худоё**нури Худро фармуд, ки дар зулмотҳои дилҳои мо дар рӯи Исои Масеҳ

дурахшид.

→Ин Исои Масеҳ Писари Одам аст, ки бо об (логос) ва хун омадааст (**1 Юҳанно 5:6**)

барои

ҷаҳон нури ҳаёт дошта бошад.

**Ҳастӣ 1:6**Ва Худо гуфт: «Дар миёни обҳо фалаке бошад,

ва бигзор он обҳоро аз об ҷудо кунад.

**Ҳаст 1:7**Ва Худо фалакро офарид, ва обҳои зери фалакро тақсим кард

**аз об ки дар болои фалак буданд: ва чунин буд.**

**Ҳастӣ 1:8**Ва Худо фалакро Осмон номид.

Ва шом ва субҳ рӯзи дуюм буд.

→Обҳо**дар зери фалак**аст**логотипҳо**ки Исо хангоми дар он ҷо буданаш ба шумо гуфт

**замин.**<sup>710</sup>

→Обҳо**болофалак** астремаки Исо ханӯз дар вақти буданаш ба мо гуфта буд

<sup>707</sup>Фурлонг: Фазо ё масофаи тақрибан 600 фут (185 метр). "G4712 - стадион - Луғати юнонии Стронг (kiv)." Номаи кабуд Библия. 25 апрели соли 2023 дастрас шудааст.<https://www.blueletterbible.org/lexicon/g4712/kiv/tr/0-1/>.

<sup>708</sup>«G1812 — гексакосии — лексикони юнонии Стронг (kiv). Библияи ҳарфи кабуд. 20 августи соли 2023 дастрас шудааст. <https://www.blueletterbible.org/lexicon/g1812/kiv/tr/0-1/>.

<sup>709</sup>Видео 25. «Сухани саҳт (The logos) 1/2». [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/25-a-hard-saying-the-logos-the-works-of-god/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/25-a-hard-saying-the-logos-the-works-of-god/).

<sup>710</sup>Муроҷиат кунед **Jhn15:3**, ё Видео 1. «Дар ибтидо». [www.therhemaofthelord.com/course1/lesson1/](http://www.therhemaofthelord.com/course1/lesson1/).



дар Чалил, ки Исо ба мо гуфт, ки пас аз он ба ёд орем **Масех** аз мурдагон эҳъё мешавад ва

**боло рафтан** ба **ҶПадар**, ва ба **ҶХудоё** (**Jhn20:17**),

→ «Гуфт: «Писари Одам бояд ба дасти одамони гунаҳкор таслим карда шавад ва бошад».

**маслӯб карда шудааст**, ва рӯзи сеюм боз эҳъё мешавад. Ва сӯханони ӯро ба ёд оварданд (**рема**)<sup>G4487</sup>

(**Лук24:6-8**).

— Омадани **Писари Одам** ва айёми Нӯҳ

**Ҳастӣ 7:6** Ва Нӯҳ шашсола буд<sup>H8337</sup> сад (**600**) солавакте ки сели об дар руи замин буд.

**Ҳастӣ 7:7** Ва Нӯҳ ва писаронаш, ва занаш ва занони писаронаш бо ӯ ба киштӣ даромаданд, аз сабаби обҳои обхезӣ.

**Ҳастӣ 7:11** Дар соли шашсадуми (600-уми) умри Нӯҳ, дар моҳи дуюм (2-юм), рӯзи ҳабдаҳуми (17-уми) моҳ, дар ҳамон рӯз тамоми чашмаҳои умқи бузург қанда шуданд, ва тирезаҳои осмон қушода шуданд.

**Ҳастӣ 7:12** Ва борон бар замин чил рӯзу чил шаб борид.

→ Вақте ки дар рӯи замин тӯфони об қорӣ шуд, Нӯҳ 600 сола буд.

→ Дар **моҳи 2** ва **Рӯзи 17-уми соли 600-ум** аз ҳаёти Нӯҳ, хамаи фаввораҳои чуқури бузург Шикаста, тирезаҳои осмон қушода шуданд, ва 40 рӯзу 40 шаб борон борид.

— Бо назардошти он ки обҳо **дар зерифалак** аст **логотипҳо** ва обҳо **болофалак** аст **рема**, осмонҳо ва замини қорӣ (1-ум) барои оташ нигоҳ дошта мешаванд рузи киёмат ва **ҳалокат**<sup>G684</sup> аз мардони золим (**2Пт 3:7**), аз ҷумла Антимасех ва **паёмбари козиб**.

**2Пт 3:7** Аммо осмонҳоро замин (замин)<sup>G1093</sup> ки ҳоло ҳастанд,

бо ҳамон калима (**логотипҳо**)<sup>G3056</sup> дар анбор нигоҳ дошта, барои оташ

нигоҳ дошта мешаванд

бар зидди рӯзи доварӣ ва ҳалокати одамони нофармон.<sup>G444</sup>

- **Довари** **Худо** аз рӯи **логоҳо** ва **рема** (чун айёми Нӯҳ)

• Дар айёми Нӯҳ борони доварӣ борид **моҳи 2** ва **Рӯзи 17-уми соли 600-ум**, ки 17-уми чашвони соли 1656 дар тақвими ибрий буд.

→ **Логотипҳо** (Осмон ва замини ҳозира) нигоҳ дошта мешавад ва ба он нигоҳ дошта мешавад **оташ** зидди **рӯз**

**ҳукм** ва ҳалокати одамони осийён. Мумкин аст, ки қадвали (ё санаи) аз

**ҳукмҳои оянда** **Худоё** аз **ҷониби рема** (ё ғазabi **Худо** аз **ҷониби оташ**) дар руи сокинони

заминмай

параллел **қадвали тӯфони Нӯҳ аз ҳукм аз ҷониби логотипҳо** (ё аз **ҷониби об**) ки 2-юм сар шуд моҳ ва 17-уми соли 600-ум.

- **Шумораи тартиби 600-ум** ишора мекунад **рӯзи довари** **Худо** барои ситамкорон муайян карда шудааст

одамоне, ки дар замин сокинанд, ва аз он убур хоҳанд кард **ғазabi Худо**.

→ Ба хамин тарик, омадани **Писари Одам** мисли айёми Нӯҳ хоҳад буд (**Матто 24:37**).

(**Ваҳй 14:20** дубора тарҷума шудааст)

- Рақам **1000** ишора мекунад **духтарони дигар**, кистанд **кластерҳои токи замин**, доштани **логотипҳо** дар ҳоле ки дар замин.<sup>711</sup>

<sup>711</sup>Ба "(**Ваҳй 14:17-20**) **Шоҳаҳои токи замин (ғазabi Худо)**»



шудааст - Шумораи тартиби **600<sup>уми</sup>** ишора мекунад **рӯзи довари Худо** барои замин муайян карда  
сокиноне, ки аз он мегузаранд **Ҷазаби Худо**.<sup>712</sup>

мумкин аст: Thus, «Хуне, ки аз майфурӯш баромад **1600 фурлонг**» -ро ба таври зайл тарҷума кардан

онхо мебошанд рехтанд → "**Бокираҳои дигар** (гулчаҳои токи замин)» ки доранд **доготи Ҷазаби** дар замин  
(рақам **1000**), аз Бобили Бузург берун хоҳад омад (**Ваҳй 18:4**) пеш аз

ба майфурӯши бузурги Ҷазаби Худо (**Ваҳй 14:19**).

шав». <sup>713</sup> - Аммо онҳое ки ба овози осмон итоат карданд, ки мегуфтанд: «Аз Бобили бузург берун  
дар гуноҳҳои вай шарик нашавед ва балоҳои вайро, ки бар замин хоҳанд афтод, қабул  
нахоҳанд кард

дар замони Ҷазаби Худо (шумора **600** барои довари Худо), ҳамин тавр хоҳанд кард  
ба 1000 сол дар рӯи замин ворид шавед.

→ Аз ин рӯ, онҳо ҳамчун рақам номида мешаванд **1600 (1000 + 600)**.

---

<sup>712</sup>Ба "600 (шашсад)" муроҷиат кунед.

<sup>713</sup>Ба "**(Ваҳй 18:4) Аз Бобили бузург берун оед.**»

(Ваҳй 15:1) Ҷазаби Худо (7 балои охирин)

**Ваҳй 15:1** Ва дар осмон аломати дигаре дидам, ки бузург ва аҷоиб буд, ва ҳафт фариштаро, ки ҳафт балои охирин доштанд;  
зеро дар онҳо пур аст (анҷом)<sup>G5055</sup> Ҷазаби Худо.

☞ **Ваҳй 15:1** ТВа Юҳанно дар осмон аломати дигаре дид, ки бузург ва аҷоиб буд:  
ҳафт (7) фаришта, ки ҳафт (7) балои охирин доранд, барои дар онҳо **Ҷазаби Худо** тамом мешавад.

- **Ҷазаби Худо**  
→ Дарави яқум барои 144 000 (**Ваҳй 14:1–5**) ва ҳосили 2-юм барои муқаддасон (**Ваҳй 14:14-16**) пеш аз рехтани Ҷазаби Худо ба анҷом мерасанд.

(Ваҳй 15:2) Аҷбориза дар баҳри шиша истода, бо оташ омехта

**Ваҳй 15:2** Ва ман дидам, ки чун баҳри шишае аст, ки бо оташ омехта шудааст:  
ва онон, ки пирӯзӣ ба даст оварданд (ғолиб шуданд)<sup>G3528</sup> балои ҳайвони ваҳшӣ,  
ва бар пайкари ӯ ва бар тамғаи ӯ ва бар рақами номи ӯ,  
бар баҳри шиша истода, арфаҳои Худоро доранд.

☞ **Ваҳй 15:2** Ава ман чизе дидам **монанди**<sup>G5613</sup> **баҳри шиша омехта бо оташ**:  
ва онҳое ки бар ҳайвони ваҳшӣ ва пайкари вай, аломати ӯ ва шумораи исми ӯ ғолиб омадаанд,  
истода баҳри шиша, доштани арфа аз **Худоё**.

- **Твай галаба мекунад** (Муқаддасоти Бузург)  
→ Ҷалабагон дар **Ваҳй 15:2** ба муқаддасони мусибати бузург ишора мекунад (**Ваҳй 14:14-16**) ки кушта шуданд аз даст кашидан аз гирифтани нишони ҳайвон.
- **Чизе "монанди" баҳри шишадақаз оташ шод шуд**  
→ Бино бар **Ваҳй 4:6**, баҳри шиша пеши тахти Худо ва Барра аст (**Ваҳй 5:6**).  
- Аммо азбаски то 7 бало ба амал наояд, ба маъбад касе даромада наметавонад (**Ваҳй 15:8**), ба ғолибон дар он лаҳза дар пеши тахти Худо ва Барра истода наметавонанд.

→ Дар назар гиред, ки **баҳри шиша** тавсиф дар **Ваҳй 15:2**, «чизе аст **монанди** **баҳри шиша** бо **омехта оташ**, ва **маъбади хаймаи муқаддас шаходат дар осмон** то кушода намешавад **Ваҳй 15:5**.

→ Ҳамин тавр, чизе " **монанди** **баҳри шиша** бо **омехта оташ** дар **Ваҳй 15:2** майякхела набошад  
**баҳри шиша** ки дар пеши тахти Худо ва Барра дар он аст **Ваҳй 4:6**.

-Пас ин чист?

→ Чунки муқаддасон Мусибати Бузург дар кӯҳи Сион мунтазир хоҳанд буд, то баъд аз он ба Малакут дохил шаванд  
кушта мешаванд (**Дон 12:12**), баҳре, ки ба назар мерасад "**баҳри шиша бо оташ омехта**" бештар хоҳад кард  
эҳтимол дар Монти Сион бошад, ки дар он бокираҳои доно (144 000) истодаанд **Барра** (**Ваҳй 14:1**).

(Ваҳй 15:3–4) Суруди Мусо ва суруди Барра (Адолати Худо бидуни шариат зоҳир мешавад)

**Ваҳй 15:3** Ва суруди Мусои бандаи Худо ва суруди Барраро месароянд,<sup>G721</sup> гуфт,  
Аъмоли ту бузург ва аҷоиб аст, Худованди Қодири Мутлақ; одил (одил)<sup>G1342</sup> ва роҳҳои Ту рост аст,  
Ту Подшоҳи муқаддасон.<sup>G40</sup>

**Ваҳй 15:4** Кӣ аз ту наметарсад, эй Худованд (кириос),<sup>G2962</sup> ва исми Худо чалол медиҳӣ? зеро ки Ту муқаддас ҳастӣ;  
барои ҳамаи миллатҳо<sup>G1484</sup> омада, пеши Ту сачда хоҳад кард;  
барои ҳукмҳои Ту (адолат)<sup>G1345</sup> ошкор карда мешаванд.

☞ **Ваҳй 15:3** Ва суруди Мусо, бандаи Худо ва суруди Ёро месароянд **Барра** (арнион),<sup>G721</sup> гуфт:

"**бузург** ва аъмоли Ту аҷиб аст, **Худованди бузург!**  
**Одил** ва роҳҳои шумо рост аст, **Подшоҳи муқаддасони муқаддас.**"

☞ **Ваҳй 15:4** **Ки аз ту наметарсад, ОХудовандо** (кирио), ва **номи Худо** чалол диҳед? **Фё танҳо Ту муқаддас ҳастӣ.**

**Фё ҳамаи халқҳо омада, ба ҳузури Ту сачда хоҳанд кард,**

**Фё адолати Ту ошкор шудааст."**

† **Зухури адолати Худо бидуни шариат**

**ба Рум 3:21** Аммо **хозирадолати Худо бе шариат зоҳир мегардад,**

*ба воситаи шариат ва анбиё шаҳодат медиҳанд;*

**ба Рум 3:22** Ҳатто **адолати Худо** ки бо имон аст **Исои Масеҳ**

*ба ҳама ва бар ҳамаи имондорон; зеро ҳеч фарқият вуҷуд надорад:*

**ба Рум 3:23** Зеро ки ҳама гуноҳ карда, аз чалоли Ё маҳрум шудаанд **Худоё;**

**ба Рум 3:24** Аз ҷониби ӯ озодона сафед карда мешавад **файз** ба воситаи фидияе, ки дар он аст **Исои Масеҳ:**

**ба Рум 3:25** **Кӣ** **Худоё** ба василаи имон дар хуни Ё кафорат шуданро муқаррар кардааст,

**адолати худо эълон кунад** барои омуриши гуноҳҳои гузашта,

*ба воситаи таҳаммул* **Худоё;**

**ба Рум 3:26** Ман мегӯям, ки дар айни замон адолати Ёро эълон кунам, то ки ӯ одил бошад,<sup>G1342</sup>

*ва асосноккунанда (одилона кардан)*<sup>G1344</sup> аз касе ки ба он имон дорад **Исо.**

→ Павлус мегӯяд, ки ҳамаи имондорон ба Исои Масеҳ сафед мешаванд ва ҳар кӣ дар Масеҳ аст, махлуқи нав аст, бинобар ин чизҳои кӯҳнаи (гуноҳҳои) имондорон гузаштаанд (**2Қр 5:17**) ва онҳо сохта шудаанд '**одил,**' ки бо муҳаббати беандозаи Худо ба таври ройгон дода мешавад. Павлус «файзи (ҳақиқат)»-и Худоро тасвир мекунад (**ба Рум 3:24**)<sup>714</sup> Амчун коре, ки онро инсоният ҳеч гоҳ иҷро карда наметавонад.

(Ваҳй 15:5) Кушода шудани маъбади хаймаи шаҳодат дар осмон

**Ваҳй 15:5** Ва баъд аз он ман нигоҳ кардам, ва инак,  
маъбади хаймаи муқаддас аз шаҳодат (шоҳид)<sup>G3142</sup> дар осмон кушода шуд:

☞ **Ваҳй 15:5** Ва баъд аз ин ман назар андохтам, ва инак,  
**маъбади хаймаи муқаддас** аз **шаҳодат дар осмон** кушода шуд.

→ Маъбади хаймаи шаҳодат дар осмон муқаддаси муқаддас аст.<sup>714</sup>

(Ваҳй 15:6) 7 бало

**Ваҳй 15:6** Ва ҳафт фаришта аз маъбад берун омаданд,  
доштани ҳафт бало, либоси пок ва сафед (дурахшон)<sup>G2986</sup> катон,  
ва синаҳояшонро бо камарбандҳои тиллоӣ бастаанд.

<sup>714</sup>Ба "(Ваҳй 21:16) Андозаи Ерусалими муқаддас (Муқаддастарин хаймаи Худо)."»

☞ [Ваҳй 15:6](#) Ва ҳафт (7) фариштае, ки ҳафт (7) бало доштанд, аз маъбад берун омаданд, катони софи равшан дар бар кардаанд, ва дар атрофи синахояшон камарбандҳои заррин баста буданд.

→ 7 фариштае, ки 7 бало доранд, аз маъбад берун хоҳанд шуд [Худоё](#).<sup>715</sup>

([Ваҳй 15:7](#)) 7 шишаи тиллоӣ (пур аз ғазаби Худо)

[Ваҳй 15:7](#) Ва яке аз чаҳор ҳайвони ваҳшӣ (ҷонҳои зинда)<sup>G2226</sup>  
ба ҳафт фаришта ҳафт косаи тиллоии пур аз ғазаби Худоро дод, ки то абад зинда аст.

☞ [Ваҳй 15:7](#) Тмурғ яке аз чор (4) мавҷудоти зинда дод  
ҳафт (7) фаришта ҳафт (7) ғишаҳои кӯҳна пур аз [ғазаби Худо](#) ки абадӣ зинда монад.

→ Ба 7 фаришта 7 шишаи тиллоии пур аз он дода мешавад [ғазаби Худо](#).

([Ваҳй 15:8](#)) Ҳеҷ кас наметавонад ба маъбад ворид шавад (то даме ки 7 балои 7 фаришта ба охир расад)

[Ваҳй 15:8](#) Ва маъбад аз ҷалоли Худо ва қуввати Ӯ аз дуд пур шуд;  
ва ҳеҷ кас натавонист ба маъбад дарояд, то даме ки ҳафт балои ҳафт фаришта ба амал ояд.<sup>G5055</sup>

☞ [Ваҳй 15:8](#) Ва маъбад аз дуд пур шуд ҷалоли Худова аз Ӯстқувва.  
Но кас ба маъбад даромадан мӯяссар шуд то он даме ки ҳафт (7) балои ҳафт (7) фаришта анҷом ёфт.

→ То он даме, ки 7 бало иҷро нашавад, ҳеҷ кас наметавонад ба маъбади Худо дохил шавад (аз  
ҷалоли  
Худо ва қудрати Ӯ, Ваҳй 15:5) дар осмон.<sup>716</sup>

<sup>715</sup>Ба “[Расми 21-f] Хаймаи Худо муроҷиат кунед.”

<sup>716</sup>Ба “[Расми 21-2] Хаймаи нав дар осмон ва маъбади Худо” муроҷиат кунед.

## Боби 16

(Ваҳй 16:1) 7 шишаи ғзаби Худо (3-юм қарздор)

**Ваҳй 16:1** Ва овози баланде аз маъбад шунидам, ки ба ҳафт фаришта мегӯяд:  
Биравед ва зарфҳои ғзаби Худоро бар замин (замин) бирезед.<sup>G1093</sup>

☞ **Ваҳй 16:1** Он гоҳ ман овози баланде аз маъбад шунидам, ки ба ҳафт (7) фаришта гуфт:  
«Биравед ва шишаҳоро бирезед **ғзаби Худо дар замин**.

(Ваҳй 16:2) Шишаи 1-ум (дар замин): захми бад ва сахт

**Ваҳй 16:2** Ва яқум рафта, косаи худро бар замин рехт;<sup>G1093</sup>  
ва ғавғое (бад) афтод,<sup>G2556</sup> ва аламовар (бад)<sup>G4190</sup> дард  
бар одамоне ки тамғаи ҳайвони ваҳшӣ доштанд ва бар онҳое ки ба пайкари ӯ сачда мекарданд.

☞ **Ваҳй 16:2** Аввалин (фаришта) рафт ва косаи худро бар он рехт **замин**,  
ва **дарди бад ва сахт** ба одамоне, ки аломати ҳайвони ваҳшӣ доштанд, омад  
ва онҳое, ки ба сурати У парастид мекарданд.

→ **Флакони 1** бар замин (дарди бад ва сахт): Доварӣ барои мардоне, ки гирифтаанд  
тамғаи ҳайвони ваҳшӣ ва ба сурати ӯ сачда мекард.

(Ваҳй 16:3) Шишаи 2-юм (дар баҳр): ҳар чони зинда мурданд

**Ваҳй 16:3** Ва фариштаи дуюм косаи худро бар баҳр рехт;  
ва он мисли хуни одами мурда ва ҳар зинда шуд<sup>G2198</sup> **чон дар баҳр мурд**.

☞ **Ваҳй 16:3** Ва фариштаи дуюм косаи худро бар баҳр рехт, ва он мисли мурда хун шуд,  
ва ҳар **чони зинда дар баҳр** вафот кард.

→ **Флакони 2** дар баҳр: баҳр мисли хун ва ҳар шуд **чони зинда** вафот кард.

- **Рӯҳи зинда**: Замини таввалин одами Одам аст, Ташкили Тандурустии Ҷаҳонсохта шуда буд **аҷони зинда** аз ҷониби **Худованд Худо**, лаънат карда буд **Худованд Худо** пас аз мард<sup>H120</sup> меваеро, ки Худо фармудааст, ки нахӯранд, хӯрд (**Ҳастӣ 2:8**). Онҳо ҳукм хоҳанд шуд аз солионҳо ҳаёти худро дар хоки ҷисми худ нигоҳ медоштанд, на дар ҷисм **Писари Одам**.<sup>717</sup>

(Ваҳй 16:4–7) Фолаи 3-юм (дар дарё ва фаввораҳои об): хун шуд

**Ваҳй 16:4** Ва фариштаи сеюм косаи худро бар дарёҳо ва чашмаҳои об рехт; ва онҳо хун шуданд.

**Ваҳй 16:5** Ва шунидам, ки фариштаи об мегӯяд: «Ту одил ҳастӣ, эй **Худованд!**  
ки санъат, ва буд, ва хоҳад буд (муқаддас, ки буд ва ки буд ва омада аст),<sup>G3741G3801</sup>  
зеро ки ту чунин ҳукм кардай.<sup>G5023</sup>

**Ваҳй 16:6** Зеро ки онҳо хуни муқаддасон ва ангиёро рехтаанд, ва Ту ба онҳо хун додӣ, то бинӯшанд;  
зеро онҳо сазовори мукофотанд.<sup>G514</sup>

**Ваҳй 16:7** Ва ман шунидам, ки каси дигаре аз қурбонгоҳ мегӯяд: «Ҷамин тавр ҳам, эй **Худованд** **Худои Қодир**  
Мутлақ! довариҳои Ту рост ва одилонаанд».

☞ **Ваҳй 16:4** Пас фариштаи 3-юм косаи худро ба дарёҳо ва чашмаҳои об рехт ва онҳо хун шуданд.

☞ **Ваҳй 16:5** Ва Юҳанно фариштаи обро шунид, ки мегуфт:  
Шумо **одил, Худованд** (кирос),<sup>G2962</sup>

<sup>717</sup>Ба "[Расми 13-6]" аз Видеои 3 муроҷиат кунед. "Қабурғаи одам чӣ гуна буд?" [www.therhemaofthelord.com/course1/3-](http://www.therhemaofthelord.com/course1/3-)

**Подшоҳии муқаддас**, кист, ки буд ва омад, зеро ки шумо дар ин бора доварӣ кардаед.

☞ [Ваҳй 16:6](#) Зеро ки онҳо рехтаанд **хуни авлиё ва анбиёи муқаддас**,

Ва ба онҳо хун додӣ, то бинӯшанд, ки мукофоти онҳост.

☞ [Ваҳй 16:7](#) Ва Юҳанно шунид, ки дигаре аз қурбонгоҳ гуфт:

"Бо вучуди ин, **Худованди бузург**, Ҳукмҳои Ту ҳақ ва одилонаанд».

→ Ҳукми **Худованди бузург**

- **Шишаи 3-ум**: Дарёву чашмаҳои об хун шуд, ки мукофоти онон аст  
хуни авлиё ва анбиёи муқаддас мерезад.

([Ваҳй 16:8-9](#)) **Шишаи 4-ум** (дар рӯи офтоб): одамони дар оташ сӯхташуда

[Ваҳй 16:8](#) Ва фариштаи чорум косаи худро бар офтоб рехт;

ва ба ӯ қудрат дода шуд, ки мардумро бо (дар) сӯзонад <sup>G1722</sup>оташ.

[Ваҳй 16:9](#) Ва мардон <sup>G444</sup>аз гармии саҳт сӯзонда, ба номи Худо қуфр мегуфтанд,

ки қудрат (мақом) дорад <sup>G1849</sup>бар ин балоҳо ва тавба карданд, то ки Ӯро ҷалол надиҳанд.

☞ [Ваҳй 16:8](#) Ва фариштаи 4-ум косаи худро рехт **офтоб**, боиси он мегардад **мардонро сӯзондан** <sup>G444</sup>дароташ.

☞ [Ваҳй 16:9](#) Ва мардум аз гармии азиме сӯзонданд,

ва ба номи он дашном доданд **Худоё** ки бар ин балоҳо қудрат дорад;

ва тавба накарданд ва Ӯро ҷалол доданд.

→ **Шишаи 4-ум**: Офтоб одамонро дар оташ бо гармии саҳт месӯзонад, вале онҳо ба номи он кофир шуданд **Худоё**

ва тавба накарданд ва Худоро, ки бар ин балоҳо қудрат дорад, ҳамду сано нагуфтанд.

([Ваҳй 16:10-11](#)) **Шишаи 5-ум** (дар тахти ҳайвони ваҳшӣ): Малакути (як ҷаҳон) пур аз торикӣ шуд

[Ваҳй 16:10](#) Ва фариштаи панҷум косаи худро бар курсии (тахт) рехт. <sup>G2362</sup>аз ҳайвони ваҳшӣ;

ва салтанати Ӯ пур аз зулмот буд; ва забонҳои худро аз дард ғазиданд,

[Ваҳй 16:11](#) Ва Худои осмонро дашном дод

ба сабаби дардҳо ва захмҳои онҳо ва аз кирдорашон тавба накарданд. <sup>G2041</sup>

☞ [Ваҳй 16:10](#) Он гоҳ фариштаи 5-ум косаи худро бар тахти ҳайвони ваҳшии (1-ум) рехт,

ва салтанати Ӯ пур аз зулмот шуд; ва аз дард забонҳои худро ғазиданд.

☞ [Ваҳй 16:11](#) Қуфр мегуфтанд **Худо** аз осмон

ба сабаби дардҳо ва захмҳои худ, ва аз аъмоли худ тавба накарданд.

→ **Шишаи 5-ум**: тахти ҳайвони ваҳшии 1 ва подшоҳии ӯ пур аз зулмот шуд. Ба ҷои

аз қорашон тавба карда, қуфр мегуфтанд **Худоё аз осмон** аз сабаби дард ва захмҳо.

† **Тахти ҳайвони 1-ум** Ҳукумати ҷаҳонии ягона аст ([Ваҳй 18:1-2](#)) дар қучо **зиддима сех** худро баланд мебардорад.

([Ваҳй 16:12-14](#)) **Шишаи шашум** (дар дарёи бузурги Фурот): Об хушк мешавад ва 3 арвоҳи нопок

[Ваҳй 16:12](#) Ва фариштаи шашум косаи худро бар дарёи бузурги Фурот рехт;

ва оби он хушк шуд,

ки роҳи подшоҳони шарқ (офтоби шарқӣ) <sup>G395G2246</sup>тайёр кардан мумкин аст.

☞ [Ваҳй 16:12](#) Он гоҳ фариштаи шашум косаи худро бар дарёи бузурги Фурот рехт, ва оби он хушк шуд,

то ки роҳи **подшоҳоназ тулӯъи офтоб аз шарқ** тайёр кардан мумкин аст.

• **Дарёи бузурги Фурот хушк шуд**

→ **Шишаи 6-ум**: Оби дарёи бузурги Фурот хушк мешавад.

- **Моҳӣ дар оби нопок**(Рӯҳи нопокро қабул кунед)<sup>718</sup>  
- Моҳӣ дар дарёҳои Фиръавн подшоҳи Миср ба онҳое дахл дорад, ки маслуб кардаанд **Масеҳ** ва ҳеҷ гоҳ **тавба кард** ([Ваҳй 11:8](#)), пас қурбоққаҳои фаровон ба вучуд оваранд ([Хуруҷ 8:3](#)) ё «арвоҳи нопок».

-Ҳама моҳиёни дарёи Фиръавн ба кӯли оташи абадӣ андохта хоҳанд шуд.

→Шишаи 6-ум, ки ба дарёи бузурги Фурут рехта мешавад, эҳтимол ба он вобаста аст, ки чӣ гуна

обе, ки аз даҳони аждаҳо бароварда шуда буд, замин фурӯ бурддар[Ваҳй 12:15](#), ки аждахоро аз зан ба газаб овардва бо боқимондаи насли вай ба ҷанг равед ([Ваҳй 12:17](#)).

### 3 арвоҳи нопок мисли қамчин

[Ваҳй 16:13](#)Ва дидам, ки се арвоҳи палид мисли қурбоққа аз даҳони аждаҳо мебароянд, ва аз даҳони ҳайвони ваҳшӣ ва аз даҳони набии козиб.

[Ваҳй 16:14](#)Зеро ки онҳо рӯҳҳои шайтон ҳастанд, <sup>G1142</sup>мӯъҷизаҳои корӣ (аломатҳо), <sup>G4592</sup>ки ба подшоҳони замин мераванд (замин) <sup>G1093</sup>ва тамоми ҷаҳон, онҳоро ба ҷанг (ҷанг) ҷамъ кардан <sup>G4171</sup>аз он рӯзи бузурги Худои Қодири Мутлақ.

- ☞ [Ваҳй 16:13](#)Ва ман (Юҳанно) се (3) арвоҳи нопокро дидам, ки мисли қамчин аз даҳони аждаҳо мебароянд, ва аз даҳони ҳайвони ваҳшӣ ва аз даҳони набии козиб.
- ☞ [Ваҳй 16:14](#)Зеро ки онҳо рӯҳҳои иблисҳо, аломатҳои амалкунанда мебошанд, ки ба назди подшоҳони замин ва тамоми ҷаҳон мераванд, ки онҳоро ба ҷанги он рузи бузурги **Худои бузург**.

#### • **3 арвоҳи палид**(арвоҳи шайтонҳо):

- Аз даҳони он арвоҳи шайтон баромад  
→аждахо (ки қудрат, тахти худ ва қудрати бузурги худро ба ҳайвони 1-ум дод),  
→ҳайвони ваҳшӣ (Як ҳукумати ҷаҳонии ҳайвони 1-ум) ва  
→пайғамбари козиб (аз ҳайвони 2).

- **Пайғамбари козиб**аз (2-юм) ҳайвони ваҳшӣ (эҳтимолан шоҳ Чарлз III ё Чарлз Филип Артур

бошад

**Чорч**)<sup>719</sup>Калисои католикии Румро мебарад» (**МОДАРИ ФОХИШАХОН ВА ЗИНДАГИ ЗАМИН**,[Ваҳй 17:5](#)) ки **Папа**(фоҳишаи бузург,[Ваҳй 17:1](#)) сар аст.

- Бо назардошти он, ки ҳайвони 2-ум ба ҳалокат хоҳад рафт ([Ваҳй 17:11](#)) ва «писари ҳалокат ([2-](#)

[ум 2:3](#)) аст

**Пайғамбари козиб** ([Ваҳй 19:20](#)), «мард», ки ҳайвони 2-юмро (марди ҳайвони ваҳшӣ) мебарад,

баланд аст

эҳтимолан шоҳ Чарлз III бошад, ки 6 майи соли 2023 тахти тоҷ гузошта шуд.<sup>720</sup>

→Онҳо аломоти нишон медиҳанд ва ба назди подшоҳони замин ва тамоми ҷаҳон мераванд, то

ки онҳоро ҷамъ кунанд

**ҷанг**(Ҳармагеддон, [Ваҳй 16:16](#)) аз он рузи бузурги **Худои бузург**.

- **Рӯзи бузурги Худованди мутаъол**, ё **Ҳармиҷидӯн**([Ваҳй 16:16](#)), пас аз он оғоз меёбад **шишаи 6-ум**рехта мешавад.

<sup>718</sup>Гирифта аз "([Ваҳй 6:7–8](#)) *Кушодани мӯҳри 4-ум (аспи сабз: Марг ва ҷаҳаннам)*»

<sup>719</sup>Ба "([Ваҳй 17:3–6](#)) *АСРОР, БАВИЛОНИ БУЗУРГ, МОДАРИ ФОХИШАХОН ВА ЗАМИНИ ЗАМИН*..»

<sup>720</sup>Ба "<3 дарав ва 4 соат>" аз [Расми 10-2] мувоҷиҳат кунед.



(Ваҳй 16:15) Худованд ва Начотдиҳанда Исои Масеҳ ҳамчун дузд хоҳад омад

Ваҳй 16:15 Инак, Ман ҳамчун дузд меоям. Хушо касе ки бедор аст ва либоси худро нигоҳ медорад,<sup>G2440</sup> мабодо бараҳна роҳ равад, ва расвоии ӯро набинанд.

☞ Ваҳй 16:15 Инак, ман (Худованд ва Начотдиҳанда Исои Масеҳ) ҳамчун дузд меоям.

Хушо касе ки тамошо мекунад, ва либосҳои худро нигоҳ медорад (либосе, ки ба хун тар карда шудааст = логотипҳо аз Худо,

Ваҳй 19:13), мабодо бо ном роҳ равад ва расвоии ӯро набинанд.

→ Исошогирдони Худро мӯчаҳҳаз кард, то ба бадӣ ғолиб оянд ва ба онҳо либоси сафеди тоза

бипӯшонанд ё логотипи

Худоё, то ки номҳои коргарон дар Инчил (ё халқи Худо Исроил) дар китоби ҳаёт бошанд ва дар хоки муқаддас ба ҳузури Худо биистед.<sup>721</sup>

- Пас, то омадани он чомаатонро нигоҳ доред Худованд ва Начотдиҳанда Исои Масеҳ.

<Рӯзи Худованд>

-1 рӯз бо Худованд = 1000 сол (1000 сол = 1 рӯз)

2Пт 3:8 Аммо, эй маҳбубон, аз ин як чиз беҳабар набош,

Инаш (1) рӯз бо аст Худованд<sup>G2962</sup> ҳамчун ҳазор (1000) сол, ва

ҳазор (1000) солҳо ҳамчун як (1) рӯз.

- «Аз ин беҳабар набошед 1 рӯз аз Худованд аст, ки 1000 сол, ва 1000 сол чун 1 рӯз. Гарчанде ки баъзе мардон чунин мешуморанд Худованд ба ваъдааш вафо мекунад, Худованд ба мо дер боз азоб мекашад ва меҳақад, ки ҳама ба тавба оянд ва нобуд нашаванд. Аммо рӯзи Худованд монанди меояд дузд (Ваҳй 16:15) дар шабе, ки дар он фалак бо садои азим гузарад ва рудихо аз гармии гарм об мешавад; ҳам замин ва ҳам қорҳои дар он мавҷуд буда сухта хоҳанд шуд» (2Пт 3:8–10).<sup>722</sup>

→ То 7 балои шишаҳои аз фазаби Худодар рӯи замин анҷом дода мешаванд, ҳеч кас наметавонад

ба маъбади Худо дохил шавед (аз ҷалоли Худо ва қудрати Ӯ пур шуда, Ваҳй 15:5) дар осмон (Ваҳй 15:8).<sup>723</sup>

- Аммо як халқи тамоми халқи Худо (мурдагон дар Масеҳ, 144,000, анд муқаддасони мусибати бузург)

captured ва имзои "Alleluia" дар осмон мешавад, то Худованд Худои Қодири Мутлақ ҳукмронӣ мекунад.

- Ба духтарони дигар ки ба 1000 сол дар замин дохил мешавад: 1 рӯз мешавад 1000 сол.<sup>724</sup>
- То хирадманд & духтарони беақл ки бо Масеҳ 1000 сол дар осмон ҳукмронӣ хоҳад кард: 1000 сол мешавад 1 рӯз.

<(Вақти 2-юми соати 3-юм) омадани Исои Масеҳи Худованд>

- Рӯзи Худованд ба бозгашти Худованд дар соати 3-юм ё омадани он ишора мекунад Худованд Исои Масеҳ.

→ Дар садои охирин Трамп, ҷисмҳои фосид либоси бефаноӣ ва миранда либоси ҷовидонӣ мепӯшанд, то мурдагон эҳё шаванд. вайроннашаванда, ва мо дар як мижа задан дигаргун мешавем (1Қр 15:52-54).<sup>725</sup>

<sup>721</sup>Аз Ваҳй 2:7.

<sup>722</sup>Видео 44. "(Логоҳо ва рема) Дар рӯзҳои охир (2 Петрус 3) 1/2. "[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/44-the-logos-the-rhema-in-the-last-days-2-peter-3-the-prophecy-of-the-scripture-2-peter-1-3/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/44-the-logos-the-rhema-in-the-last-days-2-peter-3-the-prophecy-of-the-scripture-2-peter-1-3/).

<sup>723</sup>Ба "(Ваҳй 19:1-2) 1-ум Аллелуия (Ситоиш: анбӯҳи бузург дар осмон).»

<sup>724</sup>Ба "(Ваҳй 20:2-3) Аждаҳо (мори кӯҳна, Иблис, Шайтон): 1000 сол ба чоҳи бепоён мӯҳр зада шудааст.»

<sup>725</sup>Гирифта аз "(Ваҳй 11:14) Охири вой 2 (Асрори Худо ба амал меояд, вақте ки қарнаи 7-ум садо медиҳад).»

<Рӯзи Худованди мо Исои Масех>

- Вақте ки муқаддасон аз об мебароянд (**логотипҳо**), **рӯҳи Худованд** ҷасади (хайри) муқаддасони муқаддасро (Филиппиро) ба зӯри хоҳад гирифт, то бадани зишти ӯ «ба мисли **ҷисми пурчалол**аз "**Наҷотдиҳанда, Исои Масеҳи Худованд**(**Фил 3:20–21**)," кист **Барра**.<sup>726</sup>  
→Мувофиқи коре, ки бо он ӯ метавонад ҳатто ҳама чизро ба худ мутеъ созад (**Фил 3:21**), ва онҳо **дар ҷисм (хоҷа)** онҳоро хоҳанд дид (бадани онҳо ба бадани пурчалол муҷаҳҳаз шудааст)дигар на (**Аъмол 8:39**)  
чун**Худованд Исои Масеҳ**нишон дод (**2Пт 1:14**).<sup>727</sup>

**1Қр 1:5**То ки шумо ба воситаи Ӯ аз ҳар чиз, аз ҳар сухан ва дар ҳар дониш бой мешавед;

**1Қр 1:6**Ҳатто ҳамчун шаҳодати**Масеҳ**дар шумо тасдиқ карда шуд:

**1Қр 1:7**Ба тавре ки шумо ҳеҷ ҳаҷе аз қафо набаред; омадани моро интизоранд**Худованд Исои**

**Масеҳ:**

**1Қр 1:8** Кист, ки туро то охир тасдиқ кунад,

то дар рӯзи мо беайб бошед**Худованд Исои Масеҳ**.

**1Қр 1:9** **Худо**аствафодор, ки ба василаи Ӯ шумо ба мушоракати Писари Ӯ даъват шудаед**Исои**

**Масеҳ**мо**Худовандо**.

- Шумо аз он бой мешавед**Исои Масеҳ**дар ҳама чиз, дар ҳар сухан ва дар ҳама дониш, ки шаҳодати он аст**Масеҳ**дар шумо тасдиқ карда шудааст. Ҳамин тавр, шумо бояд имон дошта бошед ва муқаддасони муқаддасро дӯст доред**Худованд Исо**, зеро медонед, ки шумо бояд хаймаи худро тарк кунед, мисли мо**Худованд Исои Масеҳ**ба мо нишон дод. Бо ин роҳ шумо дар интизори омадани мо ҳеҷ гуна тӯҳфа нахоҳед дошт**Худованд Исои Масеҳ**, ва дар рӯзи мо беайб бошед**Худованд Исои Масеҳ**.<sup>728</sup>

(**Ваҳй 16:16**) Оғози Ҳармицидӯн (Чанги рӯзи бузурги Худои Қодири Мутлақ)

**Ваҳй 16:16**Ва онҳоро дар ҷое ҷамъ кард, ки ба забони ибронӣ Ҳармицидӯн ном дошт.<sup>6717</sup>

☞ **Ваҳй 16:16** Ва онҳо дар ҷое ҷамъ шуданд, ки ба забони ибронӣ номида мешавад,**Ҳармицидӯн**.

- Ҳармицидӯн:** Этимологияи Ҳармицидӯн (Стронг**G717**) аз Стронг мебошад**H2022**, маънояш кӯҳ ва аз Стронг**H4023**, яъне Мегиддо ё Магиддун (ҷойи издиҳом).

→Аз ин рӯ,**Ҳармицидӯн**маънои "**кӯҳи Мачиддо**»

(**Мечиддо** ё **Мечиддун** шаҳри қадимаи Канъон аст, ки ба **Менашше таъин** карда

**шудааст** ва дар он ҷо ҷойгир аст

канори ҷанубии **дашти Эсдраел** аз кӯҳи **Кармил** ва аз **Носира**.)<sup>729</sup>


<sup>726</sup>Ба «Худованди Қодири Мутлақ,**Ваҳй 1:8**ва **Худованд** Худои Қодири Мутлақ,**Ваҳй 4:8**».

<sup>727</sup>Видеои 33. «Ба ин ароба ҳамроҳ шав». [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/33-join-thiself-to-this-chariot/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/33-join-thiself-to-this-chariot/).

<sup>728</sup>Видеои 45. «6. Кафорат». [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/45-the-feasts-of-the-lord-6-atonement/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/45-the-feasts-of-the-lord-6-atonement/).

<sup>729</sup>"H4023 - m'gîdôn - Луғати Ибронии Стронг (kjv)." Библияи ҳарфи кабӯд. 20 апрели соли 2023 дастрас шудааст. [www.blueletterbible.org/lexicon/h4023/kjv/wlc/0-1/](http://www.blueletterbible.org/lexicon/h4023/kjv/wlc/0-1/)

\* Аз "[3] 70 ҳафтаи Дониёл" гирифта шудааст



(Ваҳй 16:17-18) Шишаи 7-ум (ба ҳаво): Ин иҷро шуд (Зилзилаи сахт ва азим дар замин)

**Ваҳй 16:17** Ва фариштаи ҳафтум косаи худро ба ҳаво рехт; ва овози баланде аз маъбади осмон, аз тахт баромад, ки мегуфт: **Он анҷом дода мешавад.**  
**Ваҳй 16:18** Ва садоҳо ва раъдҳо ва барқҳо ба амал омаданд; ва заминчунбии азиме рӯй дод, чунон ки аз мардон набуд<sup>G444</sup> дар рӯи замин буданд (замин),<sup>G1093</sup> зилзилаи сахт ва чунон бузург.

- ☞ **Ваҳй 16:17** Ва он гоҳ фариштаи ҳафтум (7) косаи худро ба ҳаво рехт. ва овози баланде аз маъбади осмон, аз тахт баромад, ки мегуфт: **Он анҷом дода мешавад!**»
- ☞ **Ваҳй 16:18** Ва садоҳо ва раъдҳо ва барқҳо ба амал омаданд; ва заминчунбии азиме рӯй дод, чунон зилзилаи сахт ва азиме буд, ки аз замони одамизод ҳеч гоҳ набуд<sup>G444</sup> дар замин буданд.
- **Ит анҷом дода мешавад**  
 → **Шишаи 7-ум (ба ҳаво)**: Овози бузурге аз маъбади осмон мегӯяд: **Он анҷом дода мешавад.**»  
 - Заминларзаи шадид ва азим дар рӯи замин

(Ваҳй 16:19-21) Шаҳри бузурги Бобил ба 3 қисм тақсим шудааст (Косаи шароби хашми ғазоби Худо)

**Ваҳй 16:19** Ва шаҳри бузург ба се қисм ва шаҳрҳои халқҳо тақсим шуд<sup>G1484</sup> афтод; ва Бобили бузург ба ҳузури Худо омад, то ки косаи шароби хашмгинро ба вай бидиҳад<sup>G2372</sup> аз ғазоби ӯ. <sup>G3709</sup>  
**Ваҳй 16:20** Ва ҳар як қазира<sup>G3520</sup> гурехта рафтанд, кӯҳҳо наёфтанд.  
**Ваҳй 16:21** Ва бар одамон афтод<sup>G444</sup> жолаи бузург аз осмон, ҳар сангдар бораи вазни истеъдод (talantiaios):<sup>G5006</sup> ва одамон аз сабаби балои жола ба Худо дашном доданд; зеро ки балои он бағоят бузург буд.

- ☞ **Ваҳй 16:19** Ва шаҳри бузург (Бобил) ба се (3) қисм тақсим шуд, ва шаҳрҳои халқҳо фурӯ рехтанд. Ва Бобули бузург пештар ба ёд меомад **Худоё**, то ки косаи майи сахтии ӯро бидиҳад **хашм**.
  - ☞ **Ваҳй 16:20** Ва ҳар қазира гурехт, ва кӯҳҳо ёфт нашуд.
  - ☞ **Ваҳй 16:21** Ва жолаи бузург, ки ҳар як вазн дорад **истеъдод**, аз осмон бар одамон афтода, ва қуфр мегуфтанд **Худоё** аз сабаби балои жола, зеро он бало бениҳоят бузург буд.
- Шаҳри бузурги Бобил: ба 3 қисм тақсим шудааст (косаи шароби хашмгин **хашми Худо**).  
 - Қазира гурехт  
 — Кӯҳҳо дигар ёфт намешаванд  
 - жолаи бузург (вазни як талант) аз осмон бар сари мардум борид ва ба Худо қуфр гуфтанд. вабои жола бағоят бузург буд.

- † Тӯ Худованд дар рӯзи ҷанг (Ҳармиҷидӯн) бар зидди халқҳои ғайрияҳудиён ҷанг хоҳад кард, яъне **рӯзи Худованд** ба рӯзе дахл дорад, ки пойҳои Худованд бар кӯҳи Зайтун меистад ва Худованд Худо (Исои Масеҳи Худованд) бо ҳамаи муқаддасони Худ меояд ([Зек 14:1–5](#)).

- [Расми 16-а]7 мўҳр

	Ифтитоҳи 7 мўҳр	Асп	Тў Барра 7 мўҳро мекушоад
1 <sup>ст</sup>	(Ваҳй 6:1-2)	Сафед асп	Ба фариштаи Худованд, ки бар асп сафед бо камон нишастааст, тоҷ дода мешавад, то ғолиб ояд. (>> Дарав 1-умин ҳосили 144,000, соати 2-юм, Ваҳй 7:9-17).
2 <sup>нд</sup>	(Ваҳй 6:3-4)	Як сурх асп	Ба фариштаи Худованд, ки бар асп сурх нишаста буд, шамшери бузург (ремаи Худо) дода мешавад.
3 <sup>рд</sup>	(Ваҳй 6:5-6)	Асиёҳ асп	Фариштаи Худованд, ки бар асп сиёҳ нишастааст, юғи дар дасташ дорад, то одилон ва золионро андоза кунад.
4 <sup>уми</sup>	(Ваҳй 6:7-8)	Асабз асп	Номи фариштаи "Марг" бар чоряки (1/4) замин (Марг ва Дўзах) қудрат дорад.
5 <sup>уми</sup>	(Ваҳй 6:9-11)		Рўҳҳои кушташудаи шохидони логоти Худо, ки дар зери қурбонгоҳ ҳастанд, сӯи Худованд Исои Масеҳ фарёд зада истодаанд. Мўҳри 5-ум пеш аз аломати 2-юми охири дунё меояд.
6 <sup>уми</sup>	(Ваҳй 6:12-17, Ваҳй 7:1-17)		Ифтитоҳи мўҳри 6-ум (Рўзи бузурги ғазоби Барра).
7 <sup>уми</sup>	(Ваҳй 8:1-11:19)		7 фаришта бо 7 карнайсадо додан: ғазоби Худованд Худои Қодири Мутлақ меояд.

- [Расми 16-б]7 карнай

	7 фаришта карнай навохт	7 карнай(Ифтитоҳи мўҳри 7)
	(Ваҳй 8:1-5)	Ба 7 фаришта дар назди Худо 7 карнай дода мешавад
	(Ваҳй 8:6)	7 фаришта бо 7 карнай барои садо додан омода мешаванд
1 <sup>ст</sup>	1 <sup>ст</sup> карнай садо дод (Ваҳй 8:7)	Жола ва оташи бо хун омехта ба замин рехтанд. <b>1/3</b> аз дарахтон, инчунин тамоми алафҳои сабз сӯхт.
2 <sup>нд</sup>	2 <sup>нд</sup> карнай садо дод (Ваҳй 8:8-9)	Яке мисли кўҳи бузург, ки дар оташ фурӯзон аст, ба баҳр андохта шуд. <b>1/3</b> аз баҳр ба хун мубаддал шуд, махлукҳои дар баҳр мурданд, киштиҳо нобуд шуданд.
3 <sup>рд</sup>	3 <sup>рд</sup> карнай садо дод (Ваҳй 8:10-11)	Ситораи бузург аз осмон, ки чун чароғ фурӯзон аст (Яш), ғайр <b>1/3</b> аз дарьёҳои фаввораҳои об.
4 <sup>уми</sup>	4 <sup>уми</sup> карнай садо дод (Ваҳй 8:12-13)	<b>1/3</b> офтоб, моҳ ва ситорагон тира шуданд. <b>1/3</b> аз рӯз равшан нашуд ва шаб низ равшан шуд.
5 <sup>уми</sup>	5 <sup>уми</sup> карнай садо дод (Ваҳй 9:1-12)	(Дар 1 <sup>ст</sup> қарздор) Ситорае аз осмон ба замин афтод ва чоҳи бетағ кушода шуд. -Тба ӯ малаҳ аз чоҳ дода шуд <b>5</b> моҳ ба он мардоне, ки дар пешонашон мўҳри Худо надоранд, озор диҳем.
6 <sup>уми</sup>	6-умкарнай садо дод (Ваҳй 9:13-21-Ваҳй 11:14)	(2-юм қарздор)Т4 фаришта, ки барои соат, рӯз, моҳ ва сол омода шуда буданд, барои куштан озод шуданд. <b>1/3</b> аз мардон.
7 <sup>уми</sup>	7 <sup>уми</sup> карнай садо дод (Ваҳй 10:7, Ваҳй 11:15)	Тсирри Худо (ба бандагонаш ва паёмбараш эълум шудааст) ба анҷом мерасад (>> Дарав 2-юм ваҳшиёнаи муқаддасон пеш Ваҳй 11:15-16, соати 3).

\* муқаддасон на ба ғазоби Худо таъин шудаанд, балки барои ба даст овардани наҷот ба воситаи Худованди мо Исои Масеҳ (1-ум 5:9).

- [Расми 16-с]7 шиша

	7 фаришта шишаҳоро мерезанд	7 шиша(Садои карнайи 7-ум)
1 <sup>ст</sup>	1 <sup>ст</sup> фаришта рехт (Ваҳй 15:7-Ваҳй 16:2)	(3-юм қарздор)Ғазоби Худо ба онҳое ки аломати ҳайвони ваҳшӣ доранд ва ба сурати ӯ сачда мекарданд. - Флакони 1: Ба замин рехтанд - захми бад ва саҳт.
2 <sup>нд</sup>	2 <sup>нд</sup> шиша рехт (Ваҳй 16:3)	-Шишаи 2: Бар баҳр рехтанд - ҳар ҷони зинда мурданд
3 <sup>рд</sup>	3 <sup>рд</sup> шиша рехт (Ваҳй 16:4-7)	-Шишаи 3-юм: Рехт бар дарёву чашмаҳои об - хун шуд
4 <sup>уми</sup>	4 <sup>уми</sup> шиша рехт (Ваҳй 16:8)	-Шишаи 4-ум: Бар офтоб рехтанд - мардон сӯхта дар оташ
5 <sup>уми</sup>	шишаи 5-ум рехта шуд (Ваҳй 16:10-11)	-Шишаи 5: Ба тахти ҳайвони ваҳшӣ рехта шуд - салтанати ҳайвони ваҳшӣ пур аз торикӣ шуд
6 <sup>уми</sup>	6 <sup>уми</sup> шиша рехт (Ваҳй 16:12)	-Шишаи 6: Ба дарёи бузурги Фурот рехтанд - об хушк шуд ва Зурӯҳҳои пок
7 <sup>уми</sup>	7 <sup>уми</sup> шиша рехт (Ваҳй 16:17)	-Шишаи 7-ум: Ба ҳаво рехта шуд: Ба амал омад (зилзилаи азим, Бобил ба 3 қисм тақсим шуд)

< Ғазаби Худо ва рӯзи ғазаби Худованд Худои Қодири Мутлақ >

- **Ғазаби Худо:** 7 шишаи ғазаб, ки дар Сафанё 1 тасвир шудааст  
[Зеп 1:1](#) Калом<sup>H1697</sup> аз Худованд (Худованд)<sup>H3068</sup>  
ки назди Сафанё ибни Кушй ибни Чадалиё омад,  
писари Амариё, ибни Ҳизқиё, дар айёми Йўшиёху ибни Омўн, подшоҳи Яхудо.  
[Зеп 1:2](#) Ман ҳама чизро аз замин (замин) хоҳам бурд,<sup>H127</sup> мегўяд Худованд.  
[Зеп 1:3](#) Ман одамро истеъмол мекунам<sup>H120</sup> ва ҳайвони ваҳшӣ<sup>H929</sup>; Ман мурғони осмон ва моҳиёни баҳрро  
хоҳам бурд,  
ва монеаҳо бо шарирон;  
ва ман одамро бурида хоҳам бурд<sup>H120</sup> аз замин (замин),<sup>H127</sup> мегўяд Худованд.  
→ Худованд ремаи Худовандро гуфт (Яхува)<sup>730</sup> ба Сафанё оварад, ки Ў ҳамаро комилан нобуд хоҳад  
кард  
[чизҳои рӯи замин](#), ва ин бо рехтани 7 шиша ба амал меояд [Ваҳй 16:1](#).
- **Боқимондаҳои Баал бурида хоҳанд шуд**  
[Зеп 1:4](#) Ман низ дасти Худро бар Яхудо ва бар тамоми сокинони Ерусалим дароз хоҳам кард;  
ва бақияи Баалро нест хоҳам кард<sup>H1168</sup> аз ин ҷо, ва номи кимаримиён бо қоҳинон;  
[Зеп 1:5](#) Ва онҳое ки лашкари осмонро бар болои бомҳо парастииш мекунанд;  
ва онон, ки ба Худованд парастииш мекунанд ва қасам меҳўранд ва ба Малкам қасам  
меҳўранд ([подшоҳ](#));<sup>H4428</sup>  
[Зеп 1:6](#) Ва онҳое ки аз Худованд рӯй гардондаанд;  
ва онҳое ки Худовандро начўстаанд ва Ўро напурсидаанд.  
→ Баал (Стронг [H1168](#)) маънои «оғо» аст ва ў як мавҷуди бад аст, ки банӣ-Исроил ба ҷои вай хизмат  
мекарданд  
Худованд Худои онҳо ([Юр 3:7](#)). Худованд (Яхува) бақияи Баалро нест хоҳад кард.
- **Боқимондаҳои Исроилки ба сурати Баал зону хам накардааст**  
[ба Рум 11:4](#) Аммо ҷавоби Худо ба ў чӣ гуфт? Ман барои худам ҳафт ҳазор (**7000**) мардон,  
ки ба сурати Баал зону хам накардаанд.<sup>G896</sup>  
[ба Рум 11:5](#) Ҳатто ҳамин тавр, дар айни замон низ бақияи мувофиқи интиҳоби файз вучуд дорад.  
[ба Рум 11:6](#) Ва агар аз файз бошад, пас ин дигар аз аъмол нест; вагарна файз дигар файз нест.  
Аммо агар он аз аъмол бошад, пас ин файз дигар нест: вагарна кор дигар кор нест.  
[ба Рум 11:7](#) Пас чӣ? [Исроил](#) он чиро, ки мехост, ба даст наовард;  
аммо [интиҳобот](#)<sup>G1589</sup> ба даст овардааст, ва дигарон кур шуданд  
[ба Рум 11:8](#) (Чунон ки навишта шудааст: Худо ба онҳо рӯҳи хобро ато кардааст,  
[чашмоне](#), ки [набояд бубинанд](#), ва гўшҳое, ки то имрўз нашунаванд;)  
  - **Ремаи китоб (мўҳр баста)**  
→ Худо то имрўз ба Исроил (яхудиён) рӯҳи хоб додааст, то чашмонашон набинанд,  
ва гўшҳо намешунаванд (инчунин дар [Ишо 29:10](#)). Онҳо нобино ҳастанд, ки ҳонда  
наметавонанд [рема аз](#)  
[китоб](#) яъне [мўҳр баста](#) ([Ишай 29:11](#)). Аммо интиҳобот (бақияи Исроил) он чизро ба даст  
хоҳад овард  
чустуҷў кунед, яъне шунидани «рема» барои дидани Масеҳи худ, ки ба онҳо маълум набуд.  
падарон (Иброҳим, Исҳоқ ва Яқуб).  
→ Худованд ([дептотхо](#), [Луқо 2:29](#)) [дод](#) "рема" ба [аз они Худо шоҳидони интиҳобшуда](#) ки  
меҳурданд ва менушанд

<sup>730</sup>Барои фаҳмидани он ки чаро калима<sup>H1697</sup> ба "рема" тарҷума шудааст, ба Видеои 6 муроҷиат кунед. "Худованд Худои шумо мешавад".

[www.therhemaofthelord.com/course2/6-the-book-of-the-generations-from-adam-to-jesus-the-sons-of-israel-israel/](http://www.therhemaofthelord.com/course2/6-the-book-of-the-generations-from-adam-to-jesus-the-sons-of-israel-israel/).

бо **Исои Масех** аз Носирапас аз он ки Ӯ аз мурдагон эҳё шуд.  
- Аммо бақияи Баал, ки ба пайкари Баал ё пайкари Баал зону зада буданд  
ҳайвони ваҳшӣ (666, **Ваҳй 13:16**) аз он бурида мешавад **Худовандо**.

→ Онҳое ки ба Худованд рӯй овардаанд ва Ӯро пеш аз ғазаби Худо ҷустуҷӯ кардаанд, нобуд  
нахоҳанд шуд ва ба 1000 сол дохил хоҳанд шуд.

- **Рӯзи бузурги Худованд наздик аст** (Рӯзи ғазаб дар ифтитоҳи мӯҳри 6-ум)

**Зеп 1:7** Дар ҳузури Худованд оромии худро нигоҳ доред <sup>H136</sup>ХУДО: <sup>H3069</sup>барои **рӯзи Худованд аст** дар даст  
(наздик): <sup>H7138</sup>

барои **Худованд** қурбонӣ омода кардааст, ӯ ба меҳмонони худ таклиф кардааст.

**Зеп 1:8** Ва он воқеъ хоҳад шуд **рӯзи қурбонии Худованд**,  
ки ман миристон ва писарони подшоҳро ҷазо хоҳам дод, <sup>H1121</sup>  
ва ҳамаи онҳое, ки бо либосҳои аҷиб дар бардоранд.

**Зеп 1:9** Дар ҳуди ҳамон рӯз ҳамаи онҳое, ки аз остона ҷаҳанд, ҷазо хоҳам дод,  
ки хонаҳои соҳибони худро аз зуроварӣ ва макру фиреб пур мекунанд.

**Зеп 1:10** Ва дар он рӯз воқеъ хоҳад шуд, мегӯяд **Худованд**, ки садои доду фарёд аз  
дарвозаи моҳӣ, ва садои нолаи дуҷум ва садои азиме аз теппаҳо.

**Зеп 1:11** Фарёд кунед, эй сокинони Мактеш, зеро ки тамоми тоҷирон кушта шудаанд;  
ҳамаи онҳое ки нуқра мебардоранд, бурида мешаванд.

**Зеп 1:12** Ва дар он вақт воқеъ хоҳад шуд, ки Ерусалимро бо шамъҳо ҷустуҷӯ хоҳам кард,  
ва онҳое, ки ҳастанд, ҷазо диҳед  
Онҳое ки дар дилашон мегӯянд: "Худованд некӣ намекунад ва бадӣ намекунад".

**Зеп 1:13** Бинобар ин молу мулкҳои ғанимат ва хонахоёшон хароб хоҳад шуд; онҳо низ хонаҳо хоҳанд сохт,  
вале дар онҳо сокин нашавед; ва тоқзорҳо хоҳанд шинонд, вале аз шароби он нахӯранд.

**Зеп 1:14** **Рӯзи бузурги Худованд** наздик аст, <sup>H7138</sup>наздик аст, <sup>H7138</sup>  
ва хеле шитоб мекунанд, ҳатто овози **рӯзи Худованд**: марди тавоно дар он ҷо бо алам гиря хоҳад

кард.

**Зеп 1:15** Он рӯз аст **рӯзи хашм, рӯзи душворӣ** ва **мусибат, рӯзи исрофкорӣ** ва **харобӣ**,  
**рӯзи торикӣ** ва **ғамгинӣ, рӯзи абрҳоваториқии ғафс**,

→ **ғазабитӯ Баррамеояд** **рӯзи бузурги Худованд**.

Тон рӯзи Худованд рӯзи ғазаб, мусибат, тангӣ, харобӣ, харобӣ, зулмот,  
тира, абрҳо ва ториқии ғафс, ки ба сари онҳо меоянд **қушода шудани мӯҳри 6-ум**.

- **Як рӯзи карнай** (Рӯзи ғазаби Худованд)

**Зеп 1:16** **Як рӯзи карнай** <sup>H7782</sup>ва ҳушдор (фарёд) <sup>H8643</sup>ба мӯқобили шаҳрҳои девордор, ва ба мӯқобили  
манораҳои баланд.

**Зеп 1:17** Ва бар одамон мусибате хоҳам овард, ки онҳо мисли кӯрон роҳ хоҳанд рафт,  
зеро ки онҳо бар зидди Худованд гуноҳ кардаанд;  
ва ҳуни онҳо мисли хок, ва гӯшти онҳо мисли пору рехта хоҳад шуд.

**Зеп 1:18** На нуқраашон ва на тиллои онҳо ба онҳо дода наметавонад **рӯзи ғазаби Худованд**;  
балки тамоми замин (замин) <sup>H776</sup>оташи рашкашро фурӯ мебарад:  
зеро ки Ӯ ҳамаи сокинони заминро (замин) ба зудӣ нест хоҳад кард. <sup>H776</sup>

→ ғазаби **Худованд** **Худои Қодири Мутлақ** (Худованди Қодири Мутлақ аст **Худованд** ва **Наҷотдиҳанда**  
**Исои Масех**) <sup>731</sup> хоҳад вақте ки 7 фаришта бо 7 карнай садо медиҳанд, биед (**Ваҳй 8:1 -11:19**).

— Бинобар ин пеш **рӯзи карнай** меояд, бар зидди шаҳрҳои девордор фарёд мезанад (огоҳ  
мекунанд) ва зидди манораҳои баланд.

<sup>731</sup>Муроҷиат кунед **Ваҳй 4:8**.



(Ваҳй 17:1-2) Аҳкми фоҳишаи бузург

**Ваҳй 17:1** Ва яке аз ҳафт фариштае омад, ки ҳафт шиша дошт, <sup>G5357</sup>ва бо ман гуфтугӯ карда, ба ман гуфт: Ба ин ҷо биёед; <sup>G1204</sup>Ман ба ту довари и фоҳишаи бузургро нишон хоҳам дод (фоҳиша) <sup>G4204</sup> ки бар обҳои бисъере ништааст:

**Ваҳй 17:2** Бо ки подшоҳон <sup>G935</sup>аз замин (замин) <sup>G1093</sup>зино кардаанд ва сокинон (сокинон) <sup>G2730</sup>аз замин (замин) <sup>G1093</sup> аз шароби зинои вай маст шудаанд.

☞ **Ваҳй 17:1** Он гоҳ яке аз ҳафт (7) фаришта, ки ҳафт (7) шиша дошт, омада, бо Юҳанно сӯҳбат кард ва гуфт: «Биёед, ман ба шумо ҳукмиро нишон медиҳам **фоҳишаи бузург** ки дар обҳои бисъере ништааст.»

☞ **Ваҳй 17:2** Бо кӣ **подшоҳони замин** зино кардааст, ва сокинони замин аз шароби зинои вай маст шуданд.

→ Ба 7 фаришта пас аз ба охир расидани ду дарав 7 шиша дода шуд (**Ваҳй 15:5**), ва як аз онҳо Юҳанно довари ояндаро нишон доданд **фоҳишаи бузург** ки дар обҳои бисъере ништааст.

→ **Фоҳишаи бузург**

- Дар бисёр обҳо ништааст: обҳои палид, ки рӯҳҳои нопокро ба вучуд меоранд (**Ваҳй 16:12-14**).

- Зино карда бо **подшоҳони замин** ки ба мукобили он баромад **Худованд** ва **Масех**.<sup>732</sup>

- Сокинони замин: Золимон дар замин, ки рӯҳи нӯшиданро менӯшиданд **зиддимасех** (**1 Юҳанно 4:3**) ва хайвони ваҳширо паратиш мекард.<sup>733</sup>

(Ваҳй 17:3-4) Хайвони арғувонӣ (зан)

**Ваҳй 17:3** Пас, ӯ маро дар рӯҳ ба биёбон бурд. <sup>G2048</sup> ва дидам, ки зане бар хайвони арғувонӣ, ки пур аз номҳои кӯфр ништааст, ҳафт калла ва даҳ шох дорад.

**Ваҳй 17:4** Ва он зан либоспӯш шуд (либос) <sup>G4016</sup> дар ранги арғувон ва арғувонӣ, ва бо тилло ва сангҳои қиматбаҳо ва марворид ороиш ёфтааст, ки дар дасташ косаи тиллои пур аз зишт ва ифлосии зино дошта бошад:

☞ **Ваҳй 17:3** Он гоҳ фаришта Яҳёро бо Рӯҳ ба биёбон бурд, ва ӯ дид **зан** (фоҳишаи бузург) нишастан **хайвони арғувонӣ** (аз хайвони 2-ум) ки пур аз номҳои буд **кӯфр**, дорои ҳафт (7) **сардорон** ва даҳ (10) **шоҳҳо**.

☞ **Ваҳй 17:4** Твай зан (фоҳишаи бузург) пушида буд **арғувон** ва **арғувонӣ**, ва бо тилло ва сангҳои қиматбаҳо ва марворид ороиш ёфтааст, дар дасташ косаи тиллои пур аз корҳои зишт ва нопокии зинокориҳои вай.

• **Хайвони арғувонӣ**

→ Гарчанде ки тавсифи **арғувонӣ хайвони ваҳшӣ** 7 калла ва 10 шох дорад ба назар мерасад, ки мувофиқат кунад

ба хайвони 1-ум аз баҳр ва хайвони дуюм аз замин, <sup>734</sup> **Ваҳй 17:2** тавсиф мекунад

**подшоҳони замин** Ташкили Тантурустии Ҷаҳон бо фоҳишаи бузург зино кардаед (**зан**), сохтан **ба замин** сокинон ки аз шароби зинои худ маст шавад, ба он ишора мекунад **хайвони**

**арғувонӣ** Ташкили Тантурустии Ҷаҳон

мебарад **фоҳишаи бузург**, <sup>735</sup> аст **хайвони 2-юмаз замин** (**Ваҳй 13:11**).

<sup>732</sup>Ба "(**Ваҳй 1:5**) *Исои Масех: Ҳокими подшоҳон ва ҳокимони замин.*"

<sup>733</sup>Ба "(**Ваҳй 6:7-8**) *Кушодани мӯҳри 4-ум (аспи сабз: Марг ва ҷаҳаннам).*"

<sup>734</sup>Муроҷиат кунед **Ваҳй 13:11**.

<sup>735</sup>Муроҷиат кунед **Ваҳй 17:7**.

**Ваҳй 17:5** Ва бар пешонии вай ном навишта шуда буд,  
АСРОР, БАВИЛОНИ БУЗУРГ,  
МОДАРИ ФОХИШАХОНУ ЗАМИН (ЗАМИН)).<sup>G1093</sup>

**Ваҳй 17:6** Ва он занро дидам, ки аз хуни муқаддасон (муқаддасони муқаддас) маст аст,<sup>G40</sup>  
ва бо хуни шаҳидон (шоҳид)<sup>G3144</sup> аз Исо:  
ва ҳангоме ки ўро дидам, ҳайрон шудам (ҳайрат)<sup>G2296</sup> бо эхтироми бузург.

☞ **Ваҳй 17:5** Ава дар пешонии вай ном навишта шуда буд,

**АСРОР, БАВИЛОНИ БУЗУРГ, МОДАРИ ФОХИШАХОН ВА ЗИНДАГИ ЗАМИН.**

☞ **Ваҳй 17:6** Ава Юҳанно он занро дид (**фоҳишаи бузург**), аз хуни муқаддасони муқаддас масти ва  
бо хуни шоҳидони **Исо**. Ва Юҳанно вайро дида, дар ҳайрат монд.

➤ **Тӯ зишт**

- Масалҳо (**Pro 6:16-19**) тавсиф мекунад **зишт** рақамҳо ҳамчун як бо чашми ғурур, дурӯғгӯй  
**забон**, дастҳое, ки хуни бегуноҳ рехтаанд, дили зулм, ки сулҳ мегӯяд, пойҳо, ки зуд дар  
**ба сӯи бадӣ давидан**, шоҳиди козиб, ки дурӯғ мегӯяд ва дар байни бародароне, ки Падари онҳо

Худост, низоъ мекорад  
(**'Лохим**).<sup>736</sup>

➤ **Тӯ Салтанати Рум**

• **Бино бар Ваҳй 17:3, салтанати Рум**<sup>737</sup> **пӯшида буд** дар арғувон ва арғувон, ки бо тилло, сангҳои  
қиматбаҳо ва марворид ороиш ёфта буд, дар даст косаи тиллоӣ дошт, ки пур аз корҳои зишт ва  
ифлосии зинокории вай буд.

→ Тавсифи дар **Ваҳй 17:4** ба либосҳои литургии коҳинони католиқӣ мувофиқат мекунад  
**калӣсои католиқии румӣ**.<sup>738</sup>

→ Роҳбари **калӣсои католиқии румӣ** аст "**Папа**" ки усқуфи Рум аст.

→ Папа сардори «**тоҷи муқаддас** (ё курсии муқаддас дар лотинӣ)» ки ҳукумати универсалии  
**калӣсои католиқӣ**.

- Тарихи муқаддас аз "фаъолият мекунад **шаҳри Ватикан**», ки хурдтарин давлати мустақили

миллӣ мебошад

дар ҷаҳон.

➤ **Твай (Нав) Салтанати Рум омадан** (Подшоҳии 8-ум)

• **Сардори «калӣсои католиқии румӣ дар Ватикан Ситӣ»** ё **фоҳишаи бузург** (Папа), аз ҳайвони 2-юм  
аст, ки аз салтанати 8-ум мебарояд. Ў тарафдорӣ мекард "**Як ҳукумати ҷаҳонӣ**" (то ки хамаи  
давлатҳои ҷаҳон аз назорати ҳукумати худ даст кашанд **Ҳукумати ҷаҳон**) (Эзоҳ: нақшаи шайтон  
хӯрдан астазони **Худо** одамон дар рӯи замин).

→ Шарҳ: **Дар шоҳи хурд** (Антимасех, подшоҳи **Салтанати нави Бобил**) ки аз он мебарояд  
**салтанати 7-ум** (**Дон 7:8**) аз ҳайвони 1-ум хоҳад буд (**Ваҳй 13:5-6**), ки барои сухан гуфтан дахон  
дода мешавад

**чизҳои бузург** ва **куфринчунин** ваколоти давом додани (куфр) барои **42 моҳ**.<sup>739</sup>

- **АСРОР, БАВИЛОНИ БУЗУРГ, МОДАРИ ФОХИШАХОНУ ЗАМИНХОИ ЗАМИН** (**Ваҳй 17:5**)

➔ Зан («**Фоҳишаи бузург**»): **Модари фоҳишаҳо** аст **калӣсои католиқии румӣ** дар Рим.

(**Фоҳишаи бузург** аст "**Папа**" дар айни замон **Попи Франсис**, сардори Тачри-баи Муқаддас аст).

<sup>736</sup> Аз **Ваҳй 2:17**.

<sup>737</sup> Шаҳри Бобули қадим тақрибан дар соли 2300 пеш аз милод бунёд ёфтааст.

<sup>738</sup> Тафсилоти либосҳои литургии аз ҷониби рӯҳониёни католиқӣ пӯшидашуда дар интернет ба осонӣ ёфтан мумкин аст.

<sup>739</sup> Ба вебсайти Кохи Сафеди Барак Обама равед ва (барои фаҳмидани) изҳороти Барак Обама ва Попи Франсисро хонед.  
23 сентябри соли 2015. Инчунин, ба «660 (шумораи ҳайвони ваҳшӣ)» аз боби 13 нигаред.

→ Ҳайвони 1-ум («Бобилони нав»): «[Як ҳукумати ҷаҳонӣ](#) Ташкилоти Давлатҳои Муттаҳида» аст штаб-квартира дар Штатҳои Муттаҳида (кишваре, ки дар он [ҷозиддима](#) аст).

→ Ҳайвони дуюм («Шаҳри бузург»): [Шаҳри Ватикан](#) дар Рим.  
(Мақони калисои католикии румӣ, ки аз ҷониби Тати Муқаддас идора карда мешавад, дар кучост [паёмбари козиб](#) ба миён меояд).

→ Подшоҳон барои ҳайвони 1-ум ва 2-ум (Зиндони замин, [Ваҳй 13:11](#)):

(1) [Антимасеҳ](#) аз 1 ҳайвони ваҳшӣ аз баҳр: номзади эҳтимолӣ Барак Ҳусейн Обамаи II аст.<sup>740</sup>

(2) [Пайгамбари козиб](#) аз 2 ҳайвони ваҳшӣ аз замин: эҳтимолан шоҳ Чарлз III (Чарлз Филип Артур Чорч).<sup>741</sup>

→ Тавре ки Ерусалими боло (Ерусалими осмонӣ) модари ҷамаи имондорон аст ([Фал 4:26](#)), Калисои католикии Рум, «модари фоҳишаҳо», модари ҷамаи беимонон аст.

→ [Шоҳи хурд](#) (Антимасеҳи ҳайвони 1-ум) ва [фоҳишаи бузург](#) (Папаи ҳайвони 2-юм) яқоя бо номи "[шаҳри бузург](#) (аз) [Бобил](#)." <sup>742</sup>

([Ваҳй 17:7](#)) Асрори зан (Ҳайвони 2-юм фоҳишаи бузургро мебарад, 7 сар ва 10 шох дорад)

- Ҳайвони дуюм фоҳишаи бузургро мебарад (7 калла ва 10 шох)

[Ваҳй 17:7](#) Ва фаришта ба ман гуфт: «Чаро тааҷҷуб кардӣ? Ман ба ту сирри занро мегӯям, ва ҳайвони ваҳширо, ки мебардорад (хирс) <sup>G5941</sup>вай, ки ҳафт калла ва даҳ шох дорад.

☞ [Ваҳй 17:7](#) БФаришта ба Юҳанно гуфт: «Чаро тааҷҷуб кардӣ?

Ман ба шумо сирри занро мегӯям ([фоҳишаи бузург](#))

ва ҳайвони ваҳширо, ки ўро мебардорад ([фоҳишаи бузург](#)),

ки ҳафт дорад ([7](#)) [сардорон](#) ва даҳ ([10](#)) [шоҳҳо](#).»

→ Ҳайвони ваҳшии (2-юм) (аз салтанати Рими Нав), ки фоҳишаи бузургро (Папаи Румӣ) мебарад [Калисои католикӣ](#)), дорои 7 сар (ё 7 салтанат), ки "тамоми салтанатҳои ҷаҳон" аст, [Ваҳй 11:15](#)), ва 10 шох (ё 10 подшоҳ) ё тамоми подшоҳони замин ([Ваҳй 18:9](#)).

- ([Ваҳй 17:8](#)) Ҳайвони 2-юм (ки буд, нест ва хоҳад омад)

[Ваҳй 17:8](#) Ҳайвони ваҳширо ки ту дидӣ буду нест; ва аз ҷоҳ берун баромада, ба ҳалокат хоҳад рафт; ва онҳое, ки дар замин зиндагӣ мекунанд (замин) <sup>G1093</sup>ҳайрон мешавад (хайрат), <sup>G2296</sup>ки номашон дар китоби ҳаёт навишта нашудааст аз бунёди ҷаҳон, ҳангоме ки онҳо ҳайвони ваҳширо мебинанд, ки буд ва нест ва ҳаст.

☞ [Ваҳй 17:8](#) Ҳайвони ваҳшӣ (ҳайвони 2-ум, [Ваҳй 17:7](#)), ки шумо дидед (як бор зинда буд),

вале ҳоло зинда нест ва боло хоҳад рафт (баромада, ҳамчун

«Нав [Роман](#) [Салтанат](#)») аз ҷоҳи бетағ (Аполлион, [Ваҳй 9:11](#)) ва ба ҳалокат меафтад:

Ва онҳое ки дар замин сокинанд,

ки номашон дар он навишта нашудааст [китоби ҳаёт](#) аз [бунёди ҷаҳон](#),

Вақте ки онҳо ҳайвони ваҳширо, ки (як замон дар Малакути Рум зинда буданд) диданд, ҳайрон

хоҳанд шуд.

ва нест (вале ҳанӯз ба Малакути Бобили Нав наомадааст),

[балки](#) меояд (дар Нав [Роман](#) [салтанат](#)).

<sup>740</sup>Ба вебсайти Кохи Сафеди Барак Обама равед ва (барои фаҳмидани) изҳороти Барак Обама ва Попи Франсисро хонед. 23 сентябри соли 2015.

<sup>741</sup>Дар интернет, "Coronation of Charles III" -ро ҷустуҷӯ кунед ва барои фаҳмидани ва тамошо кардан бештар омӯzed.

<sup>742</sup>Ба "[Расми 13-4] Шаҳри бузурги Бобил" муроҷиат кунед.

(Ваҳй 17:8 дубора тарҷума шудааст)

- **Хайвони 2-юм** (Ваҳй 17:7) ки шумо дидед, буд **Роман** салтанатки як вақтҳо зинда буд, аммо зинда нест (дар **Бобили нав** Салтанат). Аполлон, фариштаи подшоҳи чоҳи бепоён (Ваҳй 9:11), аз чоҳи бетағ ба вуҷуд меояд ва тавассути хайвони 2-юм кор хоҳад кард (**Салтанати нави Рум**) ва ошкор мекунад **марди гунаҳкор** (Антимасех), ва Паёмбари козиб (**писари ҳалокат**, аз Belial, 2Қр 6:15).

Гарчанде ки нав (**Роман**) Малакути хайвони 2-юм хануз наомадааст дар нав (**бобили**) **Салтанат**, он пас аз Нав меояд (**бобили**) Салтанат ава ба ҳалокат мерасанд. Замин **сокинон**, ки номашон дар он навишта нашудааст **китоби ҳаёт** аз **бунёди ҷаҳон**, хоҳад Вақте ки онҳо хайвони 2-юмро дар Наврӯз зинда мекунад, хайрон мешаванд (**бобили**) Подшоҳӣ

аз паи

**банав** (**Роман**) Салтанат.

→ Аммо баъд **фоҳиша** (Папа) дар оташ месӯзад, **Худоё** салтанати худро (шаҳри Ватикан) ба ихтиёри (1) хайвони ваҳшӣ (Ҳукумати Ҷаҳонӣ)<sup>743</sup> то **ремаи Худо** иҷро мешавад (Ваҳй 17:17).

(Ваҳй 17:9) 7 сар (7 салтанат) = 7 кӯҳ

- 7 сар ва 7 кӯҳе, ки зан бар он ништааст

**Ваҳй 17:9** Ва ин ҷо ақл аст <sup>63563</sup>ки хирад дорад.

Ҳафт сар ҳафт кӯҳ аст, ки зан бар он ништааст.

☞ **Ваҳй 17:9** «Ин аст ақл, ки ҳикмат дорад:

ҳафт (7) **сардорон** ҳафт аст (7) **куҳҳо** дар бораи он **фоҳишаи бузург** менишинад.

→ Зан (Фоҳишаи бузург) дар болои он ништааст **7 сардорон** мебошанд **7 кӯҳҳо** (**7 салтанат**, **Дон 7:23**).

(Ваҳй 17:10) 5 аз 7 подшоҳ афтод, подшоҳи 6-ум ва подшоҳи 7-ум дар фосилаи кӯтоҳ ҳукмронӣ мекунад

**Ваҳй 17:10** Ва ҳафт (7) подшоҳ ҳастанд: панҷ (5) афтодаанд, ва яке (1) аст, ва дигаре хануз наомадааст; ва ҳангоме ки ӯ меояд, бояд як фосилаи кӯтоҳро давом диҳад.

☞ **Ваҳй 17:10** Ва онҳо ҳафт (7) **подшоҳон** (дар он фоҳишаи бузург ништааст, **Ваҳй 13:1**, **Ваҳй 17:9**), панҷ (**5 подшоҳ**) афтодаанд, ва як (**подшоҳи салтанати Рум**) ҳукмронӣ мекунад, ва дигар (**подшоҳи Бобили Нав**) хануз наомадааст. Аммо вақте ки (**подшоҳи Бобили Нав**) меояд, он бояд фосилаи кӯтоҳ давом кунад.

→ Эзоҳ: Юҳанно Китоби Ваҳйро навишт, дар ҳоле ки Нерон подшоҳии Румро дар атрофи миёнаҳол ҳукмронӣ мекард

**охири солҳои 60-уми милод**. Ҳамин тариқ, ӯ подшоҳони афтодашудаи Салтанати қаблӣ ё салтанати Юноноро ҳисоб кард, ки аз ҷониби салтанати Рум нобуд карда шуданд.

- **Аввалин подшоҳи Шоҳигарии Юнон** Искандари Мақдунӣ аст.

(**Дон 8:21** Бузи ноҳамвор подшоҳи Юнон аст, ва шоҳи бузурге, ки миёни чашмони вай аст **шоҳи аввал**.)

- **7 салтанат**<sup>744</sup>

- ① Бобил
- ② Миёна-форсӣ
- ③ Юнон

<sup>743</sup>Муроҷиат кунед **Ваҳй 11:15-16**.

<sup>744</sup>Ба “[Расми 13-4] Шаҳри бузурги Бобил” муроҷиат кунед.

- ④ Румӣ
- ⑤ Бобили ҳозира
- ⑥ Бобили нав
- ⑦ Навори Рум

**-5 подшоҳафтадаанд**

- (1 Подшоҳ) ПодшоҳазГрејсеаз салтанати 3-юм(Подшоҳи аввал, Искандари бузург,Дон 8:21)
- (Подшоҳи 2 - 5) Тӯ чор подшоҳи Юнони Салтанати 3-юм, ки ба чор Салтанат тақсим шудааст<sup>745</sup>

**-шоҳи 6(аз салтанати Рум) ҳукмронӣ мекунад<sup>746</sup>**

- (Подшоҳи 6) **Роман**  
→Рум тамоми заминро фурӯ мебарад.<sup>747</sup>

**-подшоҳи 7(аз Шоҳигарии ҳозираи Бобил) ҳанӯз наомадааст (Ваҳй 17:8)**

- (Подшоҳи 7) Бобили кунунӣ  
→10 шох =**10 подшоҳ**ки ханӯз салтанат нагирифтаанд (**Салтанати нав**) ханӯз.

→Вақте ки Юҳанно китоби Ваҳйро навишт, «Бобили кунунӣ» ҳанӯз фаро расида буд.  
- Мушкилот<sup>748</sup>аз айёми Яҳеи Таъмиддиҳанда оғоз ёфта, то ҳоло (Матто 11:12). Кӯрӣ қисман бо Исроил рӯй дод (кӯрӣ ба яҳудиён дахл дорад, ки логотипи Худоро рад

мекарданд)**ба**

дошт

**подшоҳии ҳозираи Бобил**, ва он то даме ки пурраи ғайрияҳудиён ворид шавад, идома хоҳад

(**ба Рум 11:25**), ки то рузи мост**Худованд Исои Масеҳ**.

- Дар ин миён,**подшоҳазСалтанати нави Бобил(шоҳи хурд,зиддимасеҳ)** хоҳад кард **бийёд, аммо вай як фосилаи кӯтохро идома медиҳад.**<sup>749</sup>  
→Шоҳзодаи ин ҷаҳон Баал-Забул ном дорад.

мешавад.

*Юҳанно 12:31*Алҳол довариин ин ҷаҳон аст: акнун мири ин ҷаҳон бадар ронда

*Матто 12:24*Аммо фарисиён инро шунда, гуфтанд:

*Ин шахс девҳоро не, балки ба воситаи Баал-Забул, мири девҳо берун*

мекунад.

**-подшоҳи 8(аз Подшоҳии Рими Нав) меояд(Ваҳй 17:11)**

- (Подшоҳи 8-ум) Румҳои нав  
→«Ҳукумати як ҷаҳон» дар Подшоҳии нави Бобил ва Рими нав ҳукмронӣ хоҳад кард **салтанат**, дар нимаи дуоми ҳафтаи 70-уми Дониёл (ё мусибати бузург).

(Ваҳй 17:11) Ҳайвони 2-юм, ки подшоҳи 8-ум аст, аз 7 подшоҳ аст ва ба ҳалокат меравад

**Ваҳй 17:11**Ва ҳайвони ваҳшии ки буд ва нест, ҳаштум аст, ва аз ҳафт нафар аст, ва ба ҳалокат меравад.<sup>6684</sup>

- ☞ **Ваҳй 17:11**Ва ҳайвони ваҳшӣ (ҳайвони 2-ум,Ваҳй 17:8) он (як бор)**буд**(бо марг захмӣ шуда, Ваҳй 13:3), **ванест**(ҳанӯз дар Салтанати нави Бобил наомадааст), **ҳатто ӯ 8-ум аст**(подшоҳ), ва аз 7 аст (подшоҳон) ва ба ҳалокат меравад.

<sup>745</sup>Птолемей I дар Миср, Лисимах дар Фракия ва Осиеи Хурд, Кассандр дар Македония ва Селевк дар Осие.

<sup>746</sup>Марги Искандари Мақдунӣ аз оғози давраи эллинистӣ, ки боиси пайдоиши ғарбии муосир гардид фарҳанг тавассути Салтанати Рум.

<sup>747</sup>Муроҷиат кунедДон 7:23.

<sup>748</sup>Ба "[3] 70 ҳафтаи Дониёл" муроҷиат кунед.

<sup>749</sup>Дар ҳамон чо.

→ Недки 8<sup>т</sup> подшоҳ аз 7 подшоҳ аст ва подшоҳи 8-уми Салтанати Румӣ (оянда)  
инчунин аз 7 подшоҳ бошад ва ҳамагӣ 8 подшоҳро тарк кунед (7 подшоҳ + 1 зиддимасеҳ).

→ **Тӯ ҳайвони 2-юм** (Шоҳигарии Румӣ) ба ҳалокат меравад (**2-ум 2:3, Ваҳй 17:8**), ва ҳайвони 1-ум  
& пайғамбари козиби ҳайвони 2-ум зинда ба кӯли оташ андохта хоҳад шуд (**Ваҳй 19:20**).

➤ **Тӯ ҳайвони 2-юм**, ки боре ба марг ярадор шуда буд, дар Салтанати Нави Рум зинда хоҳад шуд.<sup>750</sup>  
- **Аполлон**, фариштаи шоҳи чоҳи бепоён (**Ваҳй 9:11**), аз чоҳи бепоён ба вучуд меояд ва  
тавассути ҳайвони 2-юм кор кунед (Подшоҳии Рими Нав) ва ошкор мекунад **марди**  
**гунаҳкор** (Антимасеҳ),  
ва паёмбари козиб **писари ҳалокат** (аз Белиал, **2Кр 6:15**), ва ҳайвони 2-ум ба он дохил мешавад  
**ҳалокат**.<sup>751</sup>

- **Антимасеҳ** Худро аз ҳар чизе ки Худо меноманд, боло хоҳад дод, ава Ё мисли Худо дар маъбад  
нишастааст  
Худоё, ва аз ҷониби сокинони замин сачда шавад, ки худро ҳамчун нишон медиҳад **Худоё** (**2Т 2:3-4, Ваҳй 17:11**).<sup>752</sup>

**2-ум 2:3** Бигзор ҳеҷ кас шуморо ба ҳеҷ ваҷҳ фирефта накунад, зеро ки он рӯз нахоҳад омад,  
магар он ки як афтанда меояд (**муртад**)<sup>G646</sup> аввал,  
ва **ондам**<sup>G444</sup> аз **гуноҳшор** карда шавад, **писари ҳалокат**,<sup>G684</sup>

**2-ум 2:4** Он ки бар зидди ҳар чизе ки ном дорад, бартарӣ дорад **Худоё**, ё он ки ибодат карда

мешавад;

ба тавре ки Ё ҳамчун Худо дар маъбади Худо нишаста, худро Худо нишон диҳад.

→ Рӯзи қиёмат пас аз муртад ва ошкор шудани он меояд **марди гунаҳкор**  
(Антимасеҳ), **писари ҳалокат** (Паёмбари козиб).

† **Логотипҳо** дар мағоза нигоҳ дошта мешаванд **оташзиддирӯзи доварӣ** ва **ҳалокат**<sup>G684</sup> аз  
**мардони золим** (**2Пт 3:7**).

→ Аммо агар кори шумо мувофиқат кунед, шумо мукофот хоҳед гирифт **Исои**  
**Масеҳ, логотипҳо**.<sup>753</sup>


(А

<sup>750</sup> Дар ҳамон чо.

<sup>751</sup> Мурочиат кунед "АСРОР, БАВИЛОНИ БУЗУРГ, МОДАРИ ФОХИШОН ВА ЗАМИН (**Ваҳй 17:3-6**).»

<sup>752</sup> Ба "[Расми 13-4] Шаҳри бузурги Бобил" мурочиат кунед.

<sup>753</sup> Видеои 44. «Пешгӯии Навиштаҳо (2 Петрус 1). [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/44-the-logos-the-rhema-in-the-last-days-2-peter-3-the-prophecy-of-the-scripture-2-peter-1-3/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/44-the-logos-the-rhema-in-the-last-days-2-peter-3-the-prophecy-of-the-scripture-2-peter-1-3/).



(Ваҳй 17:12-13) 10 подшоҳ то ҳол салтанат нагирифтанд, аммо дар давоми 1 соат бо ҳайвони яқум қудрати подшоҳӣ гирифтанд

Ваҳй 17:12 Ва даҳ шохе ки ту дидӣ, даҳ подшоҳест, ки то ҳол салтанате нагирифтаанд; аммо қудрат (мақом) гиред<sup>G1849</sup> чун подшоҳон як соат бо ҳайвони ваҳшӣ.

☞ Ваҳй 17:12 Тӯ даҳ (10) шохҳо ки Юҳанно дид, даҳ нафар аст (10) подшоҳон ки то ҳол салтанате нагирифтаанд, вале онҳо ҳамчун подшоҳон барои як қудрат қудрат гирифтанд (1) соат бо ҳайвони ваҳшӣ (1-ум).

➤ 10 шохҳо (10 подшоҳон)

- Ҳайвони 1-ум (ки аз баҳр пайдо мешавад) дорои 7 калла (7 салтанат), 10 шох (10 подшоҳ) ва 10 диадема (аз 10 шох) (Ваҳй 13:1-3).

→ 10 подшоҳ аз Салтанати Рими Нав ба вуҷуд меоянд (Дон 7:24), аз ин рӯ онҳо нагирифтаанд подшоҳӣ то ҳол. Аммо 10 подшоҳи бе салтанат, ҳамчун подшоҳон қудрат гирифтанд 1 соат бо ҳайвони 1-ум (Як ҳукумати ҷаҳони Созмони Милали Муттаҳид, Дон 7:24).

✦ Муроҷиат кунед Ваҳй 18:10-20 барои тафсилоти "1 соат".

- 10 подшоҳ қудрат ва қудрати худро ба ҳайвони 1-ум доданд

Ваҳй 17:13 Инҳо як ақл доранд (довари),<sup>G1106</sup> ва қудрати худро хоҳанд дод<sup>G1411</sup> ва қувват (мақом)<sup>G1849</sup> ба ҳайвони ваҳшӣ.

☞ Ваҳй 17:13 Инҳо (10 подшоҳ) як ақл доранд (бо ҳайвони яқум), ва онҳо қудрат ва қудрати худро ба ҳайвони ваҳшӣ хоҳанд дод.

→ 10 подшоҳ қудрат ва қудрати худро ба ҳайвони 1-ум медиҳанд ва бо Барра ҷанг хоҳанд кард (арнион)<sup>G721</sup>

<sup>754</sup>Ба “[Расми 13-4] Шаҳри бузурги Бобил” муроҷиат кунед.



(Ваҳй 17:14).

(Ваҳй 17:14) 10 подшоҳ бо ҳайвони якум бо Барра (Худованди оғоён ва Подшоҳи подшоҳон) ҷанг хоҳанд кард)

**Ваҳй 17:14** Инҳо бо Барра ҷанг хоҳанд кард (арнион), <sup>G721</sup> ва Барра (арнион) <sup>G721</sup> онҳоро мағлуб хоҳад кард: зеро ки ӯ Худованд аст (кирос) <sup>G2962</sup> аз хочагон (кирио), <sup>G2962</sup> ва Подшоҳ <sup>G935</sup> аз подшоҳон: <sup>G935</sup> ва онҳое ки бо ӯ ҳастанд, даъват ва баргузида мешаванд, <sup>G1588</sup> ва содиқ. <sup>G4103</sup>

☞ **Ваҳй 17:14** Бо инҳо ҷанг хоҳанд кард **Барра** (арнион), <sup>G721</sup> ва **Барра** (арнион) <sup>G721</sup> онҳоро мағлуб хоҳад кард, зеро ки ӯст **Худовандо** (кирио) <sup>G2962</sup> аз **хочагон** (кирио), <sup>G2962</sup> ва **Подшоҳ** аз **подшоҳон**; ва онҳое ки бо ӯ ҳастанд, даъват карда мешаванд, **интиҳоб**, ва **вафодор**.

• **Худованди худоён ва Подшоҳи подшоҳон** = **Барра** (арнион) <sup>G721</sup>

→ Онҳое, ки бо **Барра** даъват карда мешаванд **интиҳоб** (муқаддасоти мусибати бузург, [13 март 20](#)),

ва **вафодор**.

→ 10 подшоҳ бо ҳайвони ваҳшӣ (1-ум) бо ҷанг хоҳанд кард **Барра**, аммо **У** ба онҳо галаба хоҳанд

кард.

(Ваҳй 17:15) Обҳое, ки фоҳиша нишастааст (мардум, мардум, халқҳо ва забонҳо)

**Ваҳй 17:15** Ва ба ман гуфт: «Обҳое, ки ту дидӣ, дар он ҷо фоҳиша (фоҳиша) <sup>G4204</sup> нишастааст, халқҳо ҳастанд, <sup>G2992</sup> ва мардум, <sup>G3793</sup> ва миллатҳо, <sup>G1484</sup> ва забонҳо. <sup>G1100</sup>

☞ **Ваҳй 17:15** Сипас ба Юҳанно гуфт:

**Обҳоки шумо дидед, дар кучо фоҳиша менишинад**, халқҳо, халқҳо, миллатҳо ва забонҳо мебошанд.

→ Обҳое, ки дар он фоҳиша нишастааст, одамони (мардум, мардумон, халқҳо ва забонҳо) ҷаҳон мебошанд.

→ Халқҳо, мардумон, миллатҳо ва забонҳои ҷаҳон ба ҳамаи халқҳои ғайрияҳудӣ дахл доранд. <sup>755</sup>

(Ваҳй 17:16) 10 шоҳи дарранда (1) фоҳишаро сӯзонданд

**Ваҳй 17:16** Ва даҳ шоҳе ки бар ҳайвони ваҳшӣ дидӣ, аз фоҳиша (фоҳиша) нафрат хоҳанд дошт, <sup>G4204</sup> ва вайро харобу бараҳна хоҳад кард, ва гӯшти вайро хоҳад хӯрд, ва вайро бо (дар) сӯзонд <sup>G1722</sup> оташ.

☞ **Ваҳй 17:16** Ава даҳ шох (**10 подшоҳ**) ки Юҳанно дид **ҳайвони ваҳшӣ**, аз фоҳиша нафрат хоҳад кард, ва вайро харобу бараҳна хоҳад кард, ва гӯшти вайро хоҳад хӯрд ва дар оташ месӯзонад.

→ 10 подшоҳи ҳайвони ваҳшӣ аз фоҳиша (папа, фоҳишаи рӯҳонӣ) нафрат хоҳанд кард, бинобар ин онҳо сӯзонданд.

вай дар оташ.

(Ваҳй 17:17) Ҳайвони ваҳшӣ (1-ум) салтанати қавмҳо, мардумон, халқҳо ва забонҳоро мегирад

**Ваҳй 17:17** Зеро Худо дар дилҳояшон қарор додааст, то анҷом диҳанд. <sup>G4160</sup> иродаи ӯ (ҳукм), <sup>G1106</sup> ва розӣ шудан (як ҳукм кардан), <sup>G4160G3391G1106</sup> ва салтанати худро ба ҳайвони ваҳшӣ диҳед, то он даме ки калимаҳо (рема) <sup>G4487</sup> аз **Худо** иҷро карда мешавад. <sup>G5055</sup>

☞ **Ваҳй 17:17** Фё **Худоё** дар дили онҳо ҷой додааст, ки ҳукми ӯро ба ҷо оранд,

<sup>755</sup>Видеои 16. "Гарияҳо, ҳама халқҳо (Ҳавории Павлус ва Петрус) 3/10." [www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/](http://www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/).

ва як ҳукм карда, салтанати худро ба ҳайвони ваҳшӣ дода, то даме **ремаазХудоё** ичро карда мешаванд.

→Пас аз он ки фоҳиша дар оташ сӯзонда шавад, Худо подшоҳии ӯро (шаҳри Ватиканро) ба ҳайвони ваҳшӣ (1) медиҳад (Як).

Ҳукумати ҷаҳон<sup>756</sup>то **ремаи Худо** ичро мешавад.

→Чаро занро (фоҳишаро) ҳайвони 1-ум намебарад?

- Ҳайвони дуюм, ки аз «Шоҳигарии Румӣ» аст, аз идораи католикҳои румӣ мебошад.

Калисое, ки дар он ҷо Фоҳиша (Папа) аст. Ин фоҳиша (Папа) нафрат дорад ва аз ҷониби 10 дар оташ кушта мешавад

подшоҳон ([Ваҳй 17:16](#)).

мешавад, то Подшоҳии Румҳои Нав, ки фоҳиша бар он нишаста буд ([Ваҳй 17:15](#)), ба ҳайвони 1-ум дода

**Худобарои онҳо**

**ремаи Худо** ичро мешавад ([Ваҳй 17:17](#)), ё то он даме, ки салтанат ба таслим карда шавад **ҳалқи**

**молу мулки абадӣ**([Ҳастӣ 17:3–8](#)).

([Ваҳй 17:18](#)) Зан (Фоҳишаи бузург) = Шаҳри бузург

[Ваҳй 17:18](#) Ва зане ки дидӣ, он шаҳри бузург аст, ки ҳукмронӣ мекунад (подшоҳӣ дорад) [G2192G932](#) бар подшоҳони замин (замин). [G1093](#)

☞ [Ваҳй 17:18](#) Ва зан ([фоҳишаи бузург](#), [Ваҳй 17:1](#)) ки шумо (Юҳанно) дидед **шаҳри бузург**, ки бар подшоҳони замин салтанат дорад.

→Зан (фоҳишаи бузурги калисои католикии Рум, модари фоҳишаҳо) Папа аст, ки сардори Тачри-баи Муқаддас.

- Фоҳишаи бузург (папа, сарвари калисои католикии Рум) аз шаҳри бузург ҳукмронӣ мекунад.

Шаҳри Ватикан дар он ҷойгоҳи калисои католикии румӣ ва ҳайвони 2-юм ё пайғамбари козиб ба миён меояд.

- Фоҳишаи бузург (Папа) салтанат дошт ва тамоми халқҳои ғайрияҳудиёро (халқҳо, мардумон, миллатҳо ва забонҳо, [Ваҳй 17:15](#)) аммо вай салтанати худро ба ҳайвони 1-ум, ки як ҷаҳонро

идора мекунад, аз даст дод

**Ҳукумат**, ки подшоҳони замин (10 подшоҳ бо 10 диадема ё қудрат) қудрат ва салоҳият ба.

([Ваҳй 17:18](#) тарҷума шудааст)

→Зан (Папа), сардори калисои католикии румӣ, ки қароргоҳаш дар шаҳри Ватикан ҷойгир аст, Оё ин шаҳри бузургест, ки бар подшоҳони замин салтанате дорад ва ба тамоми халқҳои

ғайрияҳудӣ ҳукмронӣ мекунад.

- Аммо зан салтанати худро ба ҳайвони ваҳшиё аз даст медиҳад, ки дар "Ҳукумати як ҷаҳон" ҳукмронӣ мекунад.

Салтанати нави Бобил, ки 10 подшоҳ қудрат ва қудрати худро ба онҳо додаанд.

<sup>756</sup>Мурочиат кунед [Ваҳй 11:15-16](#).

(Ваҳй 18:1-2) Фурӯпошии Бобили бузург

**Ваҳй 18:1** Ва баъд аз ин ман фариштаи дигаре дидам, ки аз осмон фуруд омад, ки қудрати бузурге дошт; <sup>G1849</sup>  
ва замин (замин) <sup>G1093</sup> сабук шуд (нур кардан) <sup>G5461</sup> бо (аз) <sup>G1537</sup> шӯҳрати ӯ.

**Ваҳй 18:2** Ва ӯ бо овози баланд фаръед зада, гуфт: «Бобили бузург фуру ғалтид, афтод;  
ва маскани шайтонҳо шудааст, <sup>G1142</sup> ва нигоҳдорӣ (зиндон) <sup>G5438</sup> аз ҳар нопок (нопок) <sup>G169</sup> рӯҳ,  
ва қафас (зиндон) <sup>G5438</sup> аз ҳар мурғи нопок ва манфур (парранда). <sup>G3732</sup>

☞ **Ваҳй 18:1** АПас аз ин Юҳанно фариштаи дигареро дид, ки аз осмон нузул мекард, ки қудрати бузург дорад.  
ва замин аз ҷалоли Ӯ мунаввар шуд.

☞ **Ваҳй 18:2** Ава бо овози баланд нидо карда, гуфт:

"**Бобил бузург** афтодааст, афтодааст, ва ба манзили он табдил ёфтааст **шайтонҳо**,  
зиндон барои ҳар рӯҳи палид, ва зиндон барои ҳамаи мурғони нопок ва нафратовар.

- **Бобил**: Подшоҳи ҳукумати як ҷаҳонии ҳайвони ваҳшӣ (Бобил нав) эҳтимоли зиёд хоҳад буд Барак Обама. <sup>757</sup>
- **бузургшахр**: Чойгоҳи калисои католикии румӣ дар шаҳри Ватикан, ки дар он пайғамбари козиб (Шоҳ Чарлз III) <sup>758</sup> аз ҳайвони 2-юм бармехезад.
- **бузургфоҳиша**: Папа (фоҳишаи бузург, айна замон Папа Франсис) сардори Тоҳи муқаддаси Рум аст Калисои католикӣ (модари фоҳишаҳо).

(*Ваҳй 18:2 тарҷума шудааст*)

→ Подшоҳи 1-уми ҳайвони ваҳшии ҳукумати як ҷаҳон (подшоҳи Бобил Барак Обама) ва 2-ум пайғамбари бардурӯғи ҳайвони ваҳшӣ (шоҳ Чарлз III) аз шаҳри Ватиканки аз тарафи Папа (ё Папа Франсис) идора карда мешавад сардори Тоҳи муқаддаси калисои католикии румӣ (модари фоҳишаҳо) мебошад "**Бобил бузург**," манзили иблисҳо ва зиндон барои ҳама мурғони нопок ва нафратовар.

(Ваҳй 18:3) Ҳама халқҳо, подшоҳон ва тоҷирони замин шароби ғзаби зинои ӯро нӯшиданд.

**Ваҳй 18:3** Барои (ки) <sup>G3754</sup> ҳама миллатҳо (шакли ҷамъ) <sup>G1484</sup> аз шароби ғзаби зинои вай нӯшид,  
ва подшоҳони замин (замин) <sup>G1093</sup> бо вай зино кардаед,  
ва тоҷирон <sup>G1713</sup> замин (замин) <sup>G1093</sup> бой шудаанд <sup>G4147</sup>  
ба воситаи фаровонӣ (қудрат) <sup>G1411</sup> аз нозу неъматҳои вай (қувваи аз ҳад зиёд, айшу ишрат). <sup>G4764</sup>

☞ **Ваҳй 18:3** Ки тамоми халқҳо аз шароби ғзаби зинои вай нӯшиданд,  
**подшоҳони замин** бо вай зино кардаанд,  
ва **савдогароназ замин** бо қувваи айшу ишратҳои зиёдатии вай бой шудаанд.

#### † **Тоҷирон**

**Малакути Осмон** монанди ганҷест, ки дар саҳро пинҳон аст (ё ҷаҳон, *Матто 13:44*), ки меваи тухми хуб аст (**рема**) ки дар аввал дар киштзор кошта шуда буд (**логотипи Худо**) аз ҷониби Писари Одам, ки Худаш Ӯст **логотипҳо** (*Матто 13:24*). Аммо танҳо мӯъминони итоаткор ганҷи бебаҳои Малакути Осмонро меҷӯянд (**рема**) бо мурдан **логотипҳо дар онҳо** (*Писари Одам*), пас **баланд шудан** (бо **Масех**) ба меваи он табдил ёфтанд **логотипи Худо** (**рема**). <sup>759</sup>

**Тоҷир** (*Матто 13:45*) ба «муъмини итоаткор» ишора мекунад, зеро вай ин ганҷи бебаҳо (ё марворидҳои хуб), ки рема аст, меҷӯяд. Баръакс, тоҷирони заминӣ ба «муъминони беитоат»

<sup>757</sup>Ба "(Ваҳй 13:18) 666 (Шумораи ҳайвони ваҳшӣ, ки шумораи одам аст).»

<sup>758</sup>Ба "(Ваҳй 17:3–6) АСРОР, БАВИЛОНИ БУЗУРГ, МОДАРИ ФОҲИШАҲОН ВА ЗАМИНИ ЗАМИН..»

<sup>759</sup>Ба «Гандум» аз Ваҳй 6:6.

ишора мекунад, ки ганҷҳои неъматҳои боҳашамати заминро (пулро), ки аз он қайсар (ё Бобил) мебошанд, меҷӯянд ва дӯст медоранд. [март 12:17](#)).

→ Аммо тоҷирони заминӣ пулҳои заминро, ки решаи Бобил аст, меҷустанд

**ҳама бад.** «Барои **муҳаббати пуластрешаи ҳама бадӣ**: Дар ҳоле ки баъзеҳо тамаъ мекарданд, хато кардаанд

**аз имон, Ва худро бо андӯхҳои зиёде сӯроҳ карданд**" ([1Т 6:10](#)).

([Ваҳй 18:4](#)) **Аз Бобили бузург берун оед**

[Ваҳй 18:4](#) Ва овози дигаре аз осмон шундаам, ки мегӯфт:

Эй қавми ман, аз вай берун оед, то ки шарик нашавед <sup>G4790</sup> аз гуноҳҳои вай, ва шумо аз балоҳои вай қабул нашавед.

☞ [Ваҳй 18:4](#) Ава ман (Юҳанно) овози дигаре аз осмон шундаам, ки мегӯфт:

"Аз вай берун шав" **Бобил бузург**" ([Ваҳй 18:2](#)), халки ман, то ки шарикҳои гуноҳҳои вай нашавед ва балоҳои ӯро нагиред».

([Ваҳй 18:4](#)) **дубора тарҷума шудааст**

→ Аз фиребу найранг берун шав **Бобил бузург**, ки ҳукумати ягонаи ҷаҳони

Созмони Милали Муттаҳид (аз ҳайвони 1-ум) ки подшоҳиро забт кард **фоҳишаи бузург** (аз рӯмӣ

Калисои католикӣ дар шаҳри Ватикан, ё **шаҳри бузург**), ки аз он ҳайвони 2-ум (**паёмбари козиб**)

баромад аз **замин** дар **Барра** либос (барои фиреб додани халқи Худо) ва монанди сухан баромад **аждаҳоба**

тамоми қудрати ҳайвони ваҳширо истифода баред (**Як ҳукумати ҷаҳонӣ**), боиси тамоми сокинони замин ба

**ибодат кардан** ҳайвони 1-ум (**Як ҳукумати ҷаҳонӣ**), <sup>760</sup> ки роҳбарӣ мекунад **Бобил бузург** (ба кӣ

10

подшоҳон қудрат ва қудрати худро ба ҳайвони 1-ум доданд) ба муқобили чанг сар кардан **Барра**

([Ваҳй 17:14](#)). <sup>761</sup>

([Ваҳй 18:5–8](#)) **Гуноҳҳои Бобилро Худованд Худо доварӣ мекунад**

[Ваҳй 18:5](#) Зеро ки гуноҳҳои вай то ба осмон расидааст, ва Худо гуноҳҳои вайро ба ёд овардааст.

[Ваҳй 18:6](#) Мукофот (пардохт) <sup>G591</sup> вай ҳатто ҳамон тавре ки мукофот дод (пардохт) <sup>G591</sup> ту, ва бар тибқи аъмоли вай дучандон.

дар косае, ки вай пур кардааст, дучандонашро пур кунед.

[Ваҳй 18:7](#) Чӣ қадар ӯ худро ҷалол додааст ва боҳашамат зиндагӣ мекард, <sup>G4763</sup>

он қадар азобу алам ба ӯ мебахшад:

зеро вай дар дили худ мегӯяд: "Ман малика нишастаам ва бева нестам ва ғам нахоҳам дид".

[Ваҳй 18:8](#) Пас, дар як рӯз балоҳои вай, мамот ва мотам меоянд, <sup>G3997</sup> ва гурӯҳнагӣ;

ва вай комилан дар оташ хоҳад сӯзонд, зеро ки қавӣ (қудратманд) <sup>G2478</sup> Худованд Худост, ки вайро доварӣ мекунад.

☞ [Ваҳй 18:5](#) ва гуноҳҳо (Бобули бузург) ба осмон расидаанд ва **Худоёдор** **ба ёд овард** гуноҳҳои вай.

☞ [Ваҳй 18:6](#) **Пэй вай баргашт** ҳатто чунон ки вай пардохт кардааст, ва **дучанд баргардонад** аз рӯи қорҳои худ; **дар коса** ки вай пур кардааст, барои вай дучандон пур кунед.

☞ [Ваҳй 18:7](#) Аон қадар худро ҷалол дод ва боҳашамат зиндагӣ мекард, ба ӯ ин қадар азобу ғам бидеҳ, <sup>G3997</sup> зеро вай дар дили худ мегӯяд: "Ман малика менишинам, ва бева нестам ва ғам намебинам".

<sup>760</sup>Ба "[Расми 13-3] Ҳайвонот дар Дониёл ва Ваҳй," нигаред. [Ваҳй 13:11-12](#).

<sup>761</sup>Муҷрият кунед "АСРОР, БАВИЛОНИ БУЗУРГ, МОДАРИ ФОХИШОН ВА ЗАМИН ([Ваҳй 17:3–6](#)).»

☞ **Ваҳй 18:8** Бинобар ин балоҳои вай дар як меоянд (**1**) **рӯз**: марг, андӯх ва гуруснағӣ. ва вай комилан дар оташ месӯзад, зеро ки тавоно аст **Худованд Худо** ки вайро доварӣ мекунад

- (**Худоё ба ёд меорад** гуноҳҳои Бобил)
  - **1/10** як эфа орди чавдар чен карда шудааст **Ваҳй 6:6** барои ҳадияе буд, ки ба шарорат оварда расонад хотира вакте ки муҳри 3-юм кушода шуд.
- (**Худоё баргардонад** дучанд вай барои асархояш)
  - **Худоё** бадқирдорихои «**Бобил бузург** (**Ваҳй 18:4**)» Пас ба вай барои корхояш дучандон подош медиҳад (**Ваҳй 18:8**).
- (**Масех** бар зидди Belial)
  - Ҳар касе аз чониби **Худованд (Худованд** ва Наҷотдиханда), аз чониби **ӯ** қабул карда мешавад **Падар (Худоё)** чун **ӯодамон**)

**ба Рум 7:4** Бинобар ин, эй бародарони ман, шумо низ ба воситаи бадани **ӯ** барои шариат мурдаед **Масех**;

ки шумо бояд издивоҷ кунед (**ҳамроҳ шуд**)<sup>G1096</sup> **ба дигаре**, **ҳатто ба касе ки аз мурдагон эҳё шудааст (Масех, ба Рум 6:9)**, ки мо ба он мева оварем **Худоё**.

→ Агар ба шариат мурда бошӣ, **Худованд** шуморо ҳамчун бадан қабул хоҳад кард **Масех**, то ки шумо бошед **ҳамроҳ шуд** ба **Масех**, ки аз мурдагон эҳё мешавад, ба вучуд овардани мева ба **Худоё**,

тмӯрғ **Худоё** шумо мешавад **Падар**, ва шумо **ӯ** хоҳед буд (**аз они Худо**) писарон ва духтарон.

- (Кӯдакон бо як ҷуфт тарозуҳо чен карда мешаванд)<sup>762</sup>
  - Вакте ки муҳри 3-юм кушода шуд **як ҷуфт тавозуни (ёюғ)** фарзандони «озод ва ғуломӣ»-ро чен карданд.
    - (бо назардошти фарзандони осмон нисбат ба замин).
    - "**Муъминон** бар зидди кофирон»
    - "**Адолат** бар зидди беадолатӣ»
    - "**Нур** бар зидди торикӣ»

**2Қр 6:14** Бо кофирон дар юғи нобаробар набошед<sup>G571</sup>.  
Зеро ки адолат чӣ шарикӣ дорад<sup>G1343</sup> бо беадолатӣ?<sup>G458</sup>  
ва чӣ гуна муошират нуре дорад<sup>G5457</sup> бо торикӣ<sup>G4655</sup>?

**2Қр 6:15** Ва чӣ созиш дорад **Масех**<sup>G5547</sup> бо **Боварӣ** (номи маънои нобудшавӣ, <sup>H1100</sup>)<sup>G955</sup>?  
ё касе ки имон дорад, чӣ гуна аст?<sup>G4103</sup> бо кофир (кофир)<sup>G571</sup>?

**2Қр 6:16** Ва маъбад аз чӣ мувофиқат дорад? **Худоё**<sup>G2316</sup> бо бутҳо?  
зеро ки шумо маъбади зиндагон ҳастед **Худоё**: <sup>G2316</sup> чун **Худоё**<sup>G2316</sup> гуфтааст,  
**Ман дар онҳо сокин шуда, дар онҳо рафтор хоҳам кард; ва ман онҳо хоҳам**

буд **Худоё**,<sup>G2316</sup> ва онҳо қавми Ман хоҳанд буд.

**Такрори Шариат 13:13** Баъзе мардон, фарзандон (писарон)<sup>H1121</sup> аз **Боварӣ**,<sup>H1100</sup> аз миёни шумо берун шудаанд,

ва сокинони шаҳри худро берун кашида, гуфтанд:  
Биёед биравем ва худоёни дигарро ибодат кунем, ки шумо онҳоро

нашинохтаед;

**1Шб 2:12** Ва писарони Элий писарони онҳо буданд **Боварӣ**,<sup>H1100</sup> намедонистанд **Худованд (Худовандо)**.<sup>H3068</sup>

**Айюб 34:18** Оё ҷоиз аст, ки ба подшоҳ бигӯям, ки ту бадкорӣ (**Боварӣ**)?<sup>H1100</sup> ва ба мирон гуфт: «Шумо осӣенед?»

<sup>762</sup> Аз **Ваҳй 6:5**.

[Матто 24:24](#)зеро ки дар он ҷо ба вуҷуд хоҳад омад [масеҳҳои бардурӯғ](#), ва [пайғамбарони](#)

[козиб](#),

ва аломот ва мӯҷизот нишон хоҳад дод;  
ба тавре ки агар имконпазир мебуд, ҳуди интихобкунандагонро фиреб

медиханд.

→ Писари Белиал (номест, ки ба маънои нобудшавӣ, <sup>H1100</sup>) аст [Пайғамбари козиб](#) ([Айюб](#)

[34:18](#),

[Матто 24:24](#)) ки барои фиреб додани одамони баргузидаи Худо аломот ва мӯҷизот

нишон хоҳанд дод

([Матто 24:24](#)).

→ Писарони Белиал ҳастанд [масеҳҳои бардурӯғ](#) ва [пайғамбарони козиб](#) ки намедонанд [Худованд](#) ё [Худовандо](#).

дароянд

→ Шумо, ки ҳастед [одил гардонданд](#) ва бо нур муошират дошта бошанд, набояд бо юғи юғ

**беимонон.**

— Зеро [Масеҳ](#) бо Belial созиш надорад, [имондорон](#) бо кофирон ҷудо шуда наметавонанд.

- Маъбади [Худоё](#) бо бутҳо созиш надорад ва ту маъбади зиндагонӣ [Худоё](#).

«ман ([Худоё](#)) дар онҳо сокин хоҳад шуд ва дар онҳо рафтор хоҳад кард;  
ва ман онҳо хоҳам буд [Худоё](#), ва онҳо халқи Ман хоҳанд буд.»<sup>763</sup>

[2Қр 6:17](#) Пас аз миёни (миёна) берун оед <sup>G3319</sup> онҳоро бигиред ва ҷудо бошед,

мегӯяд [Худованд](#) ([кириос](#)), <sup>G2962</sup> ва ба чизи нопок даст нарасонед; ва [Ман шуморо қабул](#)

[мекунам](#),

→ Бинобар ин, [Худованд](#) ([кирос](#)) мегӯяд,

"[Берун бародар байни онҳо](#) ([аз Бобили бузург](#)), ҷудо будан ([аз кофирон](#)),

ва ба чизи нопок даст нарасонед ([чизҳое ки аз рӯҳи палид мебошанд](#)); ва ман хоҳам кард [гиранд шумо](#)»

[2Қр 6:18](#) Ва мешавад [Падар](#) <sup>G3962</sup> ба шумо месупоред, ва шумо писарони Ман хоҳед буд <sup>G5207</sup> ва [духтарон](#), <sup>G2364</sup>

мегӯяд [Худованд](#) <sup>G2962</sup> [Қодир](#) ([пантократор](#)). <sup>G3841</sup>

→ Бинобар ин, «[Хамроҳ шавед](#) ба [Масеҳ](#), ва дар [Худованд](#), то ки дар [Як Худованд](#),<sup>764</sup>

[Падараш](#) ([Худоё](#)) Падари шумо мегардад.»

→ [Худованд](#) (кирио) [Қодир](#) (ё [Худованд](#) ва [Наҷотдиҳанда Худоё](#)) мегӯяд,

«Ман ту мешавам [Падар](#), ва шумо ман хоҳед буд [писарон](#) ва [духтарон](#).»

([Ваҳй 18:9](#)) [Подшоҳони замин](#) бо Бобил зино карданд

[Ваҳй 18:9](#) Ва подшоҳон <sup>G935</sup> аз замин (замин), <sup>G1093</sup>

ки ба зино даст задаанд ва бо хушнудӣ зиндагӣ кардаанд <sup>G4763</sup> бо вай,

гирия мекунад (гирия) <sup>G2799</sup> ва барои вай нола кунед, вақте ки дуди сӯзони вайро хоҳанд дид,

☞ [Ваҳй 18:9](#) Ава подшоҳони замин, ки зино кардаанд

ва бо ӯ бо айшу ишрат зиндагӣ мекардаанд, вақте ки дуди сӯзони ӯро мебинанд, барояш гирияву нола мекунанд.

<sup>763</sup> Муроҷиат кунед [Ваҳй 18:4](#).

<sup>764</sup> Муроҷиат кунед [Ваҳй 19:11-14](#).

→Подшоҳон<sup>G935</sup> аз заминки ба мӯқобили Худованд ва Масеҳ бархостанд<sup>765</sup> мебошанд **ба 10 подшоҳ** (10 шох)  
ки бо хамроҳии подшоҳон ҳокимият гирифтаанд **ба (1) ҳайвони ваҳшӣ** барои **1 соат** бо додани кудрату ваколати худ ба **ҳайвони (1-ум) бо як ақл** ([Ваҳӣ 17:12-13](#)).

([Ваҳӣ 18:10-20](#)) Доварии шаҳри бузурги Бобил дар 1 соат

[Ваҳӣ 18:10](#) Аз тарси азоби вай дур истода, гуфт: Вой (вой)<sup>G3759</sup> афсӯс (вой),<sup>G3759</sup> он шаҳри бузург Бобил, он шаҳри пурқувват! зеро ки дар як соат доварии Ту меояд.  
[Ваҳӣ 18:11](#) Ва тоҷирони замин (замин),<sup>G1093</sup> барои вай гирия ва навҳа хоҳад кард; зеро дигар ҳеҷ кас моли онҳоро намехарад;  
[Ваҳӣ 18:12](#) Тиҷорати тилло ва нуқра ва санғҳои қиматбаҳо, ва марворид, ва катони маҳин, ва арғувон ва абрешим, ва қирмиз, ва тамоми ҳезуми ту (дарахт),<sup>G3586</sup> ва ҳар гуна зарфҳои аз устухони фил, ва ҳама гуна зарфҳо аз чӯби гаронбаҳо (дарахт),<sup>G3586</sup> ва аз мис, ва оҳан ва мрамор,  
[Ваҳӣ 18:13](#) Ва дорчин ва бӯхур (бӯхур),<sup>G2368</sup> ва атрафшон, ва ладан, ва шароб, ва равшан ва орди маҳин, ва гандум, ва чорпоён, ва гӯсфандон, ва аспҳо ва аробаҳо ва ғулмон (ҷасад),<sup>G4983</sup> ва қонҳои одамон.<sup>G444</sup>  
[Ваҳӣ 18:14](#) Ва меваҳои, ки нафси ту ба он ҳавас карда буд, рафт<sup>G565</sup> аз ту ва ҳама чизҳои лазиз ва хуб (равшан)<sup>G2986</sup> аз ту дур шудаанд, ва дигар онҳоро нахоҳӣ ёфт.  
[Ваҳӣ 18:15](#) Тоҷирони ин чизҳо, ки аз вай сарватдор шудаанд, аз тарси азоби вай дур истода, гирияву нола (мотам),<sup>G3996</sup>  
[Ваҳӣ 18:16](#) Ва гуфт: Вой (вой)<sup>G3759</sup> афсӯс (вой),<sup>G3759</sup> он шаҳри бузург, ки аз катони маҳин ва арғувон ва арғувон дар бар ва бо тилло ва санғҳои қиматбаҳо ва марворид ороиш ёфта буд!  
[Ваҳӣ 18:17](#) Зеро дар як соат он қадар сарвати бузург барбод рафт (ба харобӣ меорад).<sup>G2049</sup> Ва хар як устои киштӣ, ва тамоми ширкат дар киштиҳо ва маллоҳон (киштист),<sup>G3492</sup> ва ҳамон қадар савдо (кор)<sup>G2038</sup> дар баҳр, дур истода,  
[Ваҳӣ 18:18](#) Ва дуди сӯзони вайро дида, фаръед зада, гуфтанд: «Ба ин шаҳри бузург чӣ шаҳр монанд аст!  
[Ваҳӣ 18:19](#) Ва бар сари худ хок рехтанд ва гирияву нола карданд,<sup>G2799</sup> гуфт, Афсӯс (вой),<sup>G3759</sup> афсӯс (вой),<sup>G3759</sup> он шаҳри бузург, ки дар он бой шудаанд ҳар он чи ки дар баҳр киштиҳо дошт, аз сабаби қимати вай! зеро дар як соат вай хароб мешавад.  
[Ваҳӣ 18:20](#) Бар вай шодӣ кунед, эй осмон, ва ҳавориён ва анбиёи мӯқаддас; зеро Худо интиқом гирифт<sup>G2917G2919</sup> ту бар вай.

☞ [Ваҳӣ 18:10](#) Аз тарси азобаш дур истода, гуфт:  
'Вой, вой, **шаҳри бузург, Бобил**, шаҳри тавоно. Барои дар **як (1) соат** доварии ту омад».

→ Доварӣ омад (подшоҳии ҷаҳон),  
- (1) шаҳри бузург (шаҳри Ватикани 2-юми ҳайвони ваҳшӣ, ки аз ҷониби Папа идора карда мешавад (ё Папа Франсис, **фоҳишаи бузург**), ва  
- (2) Бобил (Як ҳукумати ҷаҳонии Созмони Милали Муттаҳид аз ҳайвони 1), дар доварӣ карда мешавад.  
**як (1) соат.**<sup>766</sup>  
→ Доварии шаҳри бузурги Бобил дар як (1) соат маънои онро дорад, ки онҳо дар давоми он фурӯ хоҳанд рафт

соати 1, ё дар нимаи дуҷуми ҳафтаи 70-уми Дониёл (ё мусибати бузург).<sup>767</sup>

☞ [Ваҳӣ 18:11](#) Тоҷирони замин (дӯстдорони пул, ки решааш ҳама бадӣ аст, [Ваҳӣ 18:3](#)), барои вай гирия ва навҳа хоҳад кард, зеро ки дигар ҳеҷ кас моли онҳоро намехарад.  
☞ [Ваҳӣ 18:12](#) Тиҷорати тилло ва нуқра, санғҳои қиматбаҳо ва марворид, катони маҳин ва бунафш, абрешим ва қирмиз,

<sup>765</sup>Ба "[\(Ваҳӣ 1:5\)](#) *Исои Масеҳ: Ҳокими подшоҳон ва ҳокимони замин.*»

<sup>766</sup>Муроҷиат кунед [Ваҳӣ 18:2](#).

<sup>767</sup>Ба "[\(Ваҳӣ 18:10\)](#) *Дар 1 соат доварӣ бар шаҳри бузург — Бобул омад.*»



ҳар гуна зарфҳои ту<sup>768</sup> дарахт, устухони фил ва гаронбахотарин дарахт, мис, охан ва мрамор.

- ☞ [Ваҳй 18:13](#) Адорчин ва бухур, рағани атрафшон, ладан, шароб, раған, орди маҳин, гандум, ҳайвонҳо, гӯсфандон, аспҳо,  
аробаҳо, бадан ва ҷонҳои одамон. [G444](#)
- ☞ [Ваҳй 18:14](#) **Тӯ меваҳое медиҳад, ки нафси шумо ба он ҳавас мекард** ва ҳама чизҳои зебо ва дурахшон аз шумо дур шуданд  
рафтаанд аз шумо, ва шумо онҳоро дигар нахоҳед ёфт.
- ☞ [Ваҳй 18:15](#) **Твай савдогарон** аз ин чизҳо, ки ба воситаи вай сарватдор шуд,  
аз тарси азобу гирия ва мотами вай дур истод.
- ☞ [Ваҳй 18:16](#) Ава гуфт: «Вой, вой, он шаҳри бузурге, ки дар либоси катони зебо, бунафш ва қирмиз буд,  
ва бо тилло ва санғҳои қиматбаҳо ва марворид ороиш ёфтаанд.
- ☞ [Ваҳй 18:17](#) Фё дар **як (1)соат** чунин боигарихои бузург ба харобазор омаданд. Ҳар як устои киштӣ,  
тамоми фирқа дар киштӣ ва киштӣ ва ҳамаи онҳое, ки дар баҳр кор мекунанд, аз дур  
меистоданд.
- ☞ [Ваҳй 18:18](#) Ава дуди сӯзони вайро дида, фаръёд зада, гуфтанд: «Ин шаҳри бузург чӣ гуна аст?»
- ☞ [Ваҳй 18:19](#) Тэй хок бар сарашон мерезанду фаръёд мезаданд, гирияву нола мекарданд ва мегуфтанд: Вой,  
вой, ки  
**шаҳри бузург**, ки дар он ҳамаи онҳое ки дар баҳр киштиҳо доштанд, аз чизҳои гаронбаҳои худ  
сарватманд шуданд. Вай дар як соат  
хароб карда мешавад.<sup>1</sup>
- ☞ [Ваҳй 18:20](#) Бар вай шодӣ кунед, эй осмон, ва ҳаввориён ва анбиёи муқаддас,  
барои **Худоё** довари туро бар вай доварӣ кардааст.

- Маънои "[як\(1\)соат](#)»

#### (1) **Як(1)соат** БА НОМИ ЗЕБУННИСО — соати 11-12

[Матто 20:12](#) Гуфт: *Инҳо охир*<sup>G2078</sup> кардаанд, вале **як соат** ва онҳоро бо мо баробар кардаӣ,  
ки бори гарон ва гармии рузро ба души худ гирифтаанд.

[Матто 20:13](#) Аммо ба яке аз онҳо ҷавоб дода, гуфт:

*Эй дӯст, ман ба ту гуноҳе накардаам: оё бо ман ба як динор розӣ набудӣ*<sup>G1220</sup>?

[Матто 20:14](#) Он чиро, ки аз онҳо худро бигир, ва бирав: ба ин охирин хоҳам дод, чунон ки ба ту».

[Матто 20:15](#) Оё раво нест, ки он чиро, ки бихоҳам, бо худам бикунам? Оё чашми ту бад аст,

чунки ман нек ҳастам?

[Матто 20:16](#) Пас, охирон аввалин хоҳанд буд, ва аввалин охирин, зеро ки бисъёр даъват шудаанд,  
вале баргузидагон кам.

→ "**Як соат**" ([Матто 20](#)) дар ин замина ба «коргарони охирине, ки ба У омадаанд  
токзор — соати 11" ([Матто 20:8–12](#)).

— Онҳое, ки бори гармою гармии рузро ба душ гирифта, аз соати 3, 6 кор кардаанд.  
ва соати 9 ([Матто 20:3–5](#)), «аввалин коргарон», ки соҳаҳои табиӣ мебошанд  
([Ба Рӯм 11:21](#)) ё яҳудиён.

- Онҳое, ки барои " кор мекарданд **як соат**» ([аз соати 11 то 12](#)).) пеш аз омадани бегоҳ  
хастанд  
«коргарони охирин», ки «шодаи пайвандшуда» ё халқҳои ғайрияҳудӣ мебошанд, ки ба  
онҳо башорат дода мешавад  
аз наҷот табдил ёфт ([Аъмол 13:46](#)).

---

<sup>768</sup>Тиин: Ситрусӣ, дарахти хушбӯи Африқои Шимолӣ, ки ҳамчун бухур истифода мешавад, аз ҷониби юнониён ва румиён  
аз ҳисоби он қадр карда шудааст.

аз зебоии ҷӯби он барои мақсадҳои гуногуни ороишӣ. "G2367 - thuios - Луғати юнонии Стронг (kiv)." Библияи ҳарфи  
кабуд. 15 апрели соли 2023 дастрас шудааст. <https://www.blueletterbible.org/lexicon/g2367/kiv/tr/0-1/>.

тавр  
шуданд

→Коргарони охирин (халқҳои ғайрияҳудӣ, **муқаддасони мусибат**) ки ба тоқзори У даромад (ба **Масех**) аъмоли Худоро бо тамошо кардан ва дуо гуфтан, дар ҳоле ки рӯз аст ва ҳамин аввалин шуда ба салтанат дохил шуданд, дар ҳоле ки аввалин коргарон (яхудиён) охирин салтанат.

→Музди гуноҳ (динарион) астбаробарба ҳамаи онҳое, ки дар он ҳастанд, пардохта ва бахшида шудааст**Масех**зеро ба **адолати Худо** ки бо имон аст**Исои Масех** ба ҳама ва бар ҳамаи имондорон ва байни яҳудӣ ва юнонӣ / ғайрияҳудиён (ё байни аввалинҳо) ҳеч тафовуте нест ва коргарони охирин): барои ҳамин**Худованд**аз болои ҳамабарои ҳамаи онҳое ки Ӯро мехонанд, сарватманд аст (**ба Рӯм 3:22**, **ба Рӯм 10:12**). Бинобар ин,**Худованд**музди кори «аввалин коргарон»-ро ба «охирин» баробар кард **мехнатқашон**,” аммо онҳое, ки кӯр ҳастанд (ё дар қонун логотип надоранд) инро фаромӯш кардаанд гуноҳҳои пешинаи онҳо пок карда шуданд (**2Пт 1:10**).

- Ҳамин тариқ, «**як соат**» барои **муқаддасони мусибат**ба онҳое дахл дорад, ки пеш аз фарорасии соати васвасаро тамошо карда дуо мекарданд (**Ваҳй 3:10**) ё то**омадани Писари Одам**, аз ин рӯ, онҳо пеш аз сар шудани мусибати бузург ба тасарруф хоҳанд афтод.

(2)**Як(1)соат:Соати васвасатамошо кардан ва пеш аз он дуо кардан****рӯзи бузург ва барҷастаи Худованд** (ғазоби Худо).

**Луқо 4:13**Ва ҳангоме ки шайтон тамоми васвасаро тамош кард, муддате аз ӯ дур шуд (**замоне**).

меояд  
кор мекунанд

→Иблис аз Исо дур шуд, то «**замоне**» вақте ки ӯ натавонист Ӯро озмоиш кунад. Ҳамон шайтон бародаронеро, ки дар ҷаҳон ҳастанд, азоб дода, мехоҳанд онҳоро бихӯранд (**1Пт 5:8–9**) ки **корҳои Худо**дар ҳоле ки рӯз аст ва онон, ки дар шаб дар ҷаҳон мондаанд (**Юҳанно 9:4**).

ғуррон,

**1Пт 5:8**Ҳушёр бошед, ҳушёр бошед; зеро ки душмани шумо шайтон аст, <sup>G1228</sup>чун шеро *гаштугузор* карда, дар ҷустуҷӯи кист, ки бихӯрад;  
**1Пт 5:9**Онҳое, ки дар имон устуворанд, зеро медонанд, ки ҳамон мусибатҳо (азоб)<sup>G3804</sup> дар бародарони шумо, ки дар ҷаҳон ҳастанд, ба амал омадааст.

**Матто 26:39**Ва каме дуртар рафта, рӯй ба замин афтод ва дуо карда, гуфт:  
*Эй ман***Падар**, агар имконпазир бошад,  
**бигзор ин қоса аз ман гузарад; лекин на ончунон ки ман хоҳам, балки чунон ки Ту**  
**бихоҳӣ.**

**Матто 26:40**Ва назди шогирдон омада, онҳоро хуфта дид ва ба Петрус гуфт:  
Чӣ, тамошо карда натавонистед<sup>G1127</sup>**ҳамроҳӣ ман****як соат**?

**Матто 26:41**тамошо кунед<sup>G1127</sup>**ва намоз хонед**, ки шумо ба он дохил нашавед**васваса**:<sup>G3986</sup>  
**рӯҳдар ҳақиқат омода аст, аммо гушт сушт аст.**

- "**Як соат**"дар ин замина ба "**соати васвасаҳо**», ки мо бояд «тамошо ва дуо кунем». дар вақти пеш аз он ки ҳайвони 2-ум сокинони заминро маҷбур кунад, ба васваса наафтед **нишон гиранд**ба дасти рост ё пешониашон, вагарна кушта мешаванд (**Ваҳй 13:15-18**). Вақти озмоиш то фаро расидани он давом хоҳад кард**Худованд Исои Масех**ва **рӯзи бузург ва барҷастаи Худованд**(**ғазоби Худо**).

**Луқо 8:15** Аммо онҳо дар замини нек ҳастанд, ки дар дили пок ва пок,

калимаро шунидан (логотипҳо),<sup>G3056</sup>нигоҳ доред ва бо сабр мева оваред.

→Онҳое, ки бар хоки нағз афтаанд, онҳое ҳастанд, ки каломро шуниданд (ба логотипҳо)<sup>G3056</sup> бо дили начиб ва покиза нигоҳ дошта, бо сабру таҳаммул самара бахшад

(Луқо 8:15) ва ҳамин тавр пеш аз рӯзи бузург ва барҷастаи Худованд наҷот ёбед.  
Луқо 8:13Онҳо бар санг аст, ки чун бишнаванд,  
калимаро қабул кунед (логотипҳо)<sup>G3056</sup> бо хурсандӣ; ва инҳо реша надоранд,  
ки муддате бовар мекунанд ва дарвақтас васвасаафтидан.

→Аммо онҳое, ки тухмашон бар санг кошта шудааст, касоне ҳастанд, ки чун шуниданд:  
калимаро қабул кунед (логотипҳо)<sup>G3056</sup> бо хурсандӣ; ва инҳо реша надоранд,  
ки барои а дар ҳоле ва дарвақти васвасаҳо афтидан.

Юҳанно 9:4Ман бояд корҳои ӯро кор кунам (Худоё) ки маро фиристод, дар ҳоле ки рӯз аст:  
шабмеояд, вақте ки ҳеч кас кор карда наметавонад.

→"Шаб" дар ин замина ишора мекунандсоати васвасаҳо барои бародароне, ки дар ҷаҳон ҳастанд  
дар ҳоле ки шаб аст (аз ҷониби Антимасроҳ идора карда мешавад). Онон, ки дар паси худ мондаанд (азоби бузург муқаддасон) пеш аз дама ба соати васваса дучор мешавандрӯзи бузург ва барҷастаи Худованд, аммо ҳар кӣ ба номи худ бихонадХудованд мешаваднаҷот дод(Аъмол 2:21).<sup>769</sup>

- "Як соат" барои Мусибати Бузург муқаддасон ба онҳое дахл доранд, ки то ҳол тамошо мекунанд ва дуо хоҳанд кардомадани Исои Масеҳи Худованд. муқаддасон, ки корҳои Худоро аз ҷонибибовар карданПисари Одам (логотипи ХудокиХудоёфиристодааст) ва ба номи он занг занедХудовандпештвай рӯзи бузург ва барҷастаи Худованд аст(ғазаби Худо)<sup>770</sup>мешаваднаҷот додва дар рӯзи охир эҳёё шаванд.

[Расми 18-а] Рӯзи бузург ва барҷастаи Худованд

**Peter's Rhema**

Act 2:14 But Peter, standing up with the eleven, lifted up his voice, and said unto them, Ye men of Judaea, and all ye that dwell at Jerusalem, be this known unto you, and hearken to my words(rhema):<sup>G4487</sup>

Act 2:15 For these are not drunken, as ye suppose, seeing it is *but* the third hour of the day.

Act 2:16 But this is that which was spoken by the prophet Joel;

Act 2:17 And it shall come to pass **in the last days**, saith **God**, I will pour out of **my Spirit** upon all flesh; and your sons and your daughters shall **prophesy**, and your young men shall see **visions**, and your old men shall dream **dreams**:

Act 2:18 And on my servants and on my handmaidens I will pour out in those days of **my Spirit**; and they shall **prophesy**:

Act 2:19 And I will shew **wonders** in heaven above, and **signs in the earth** (**the ground**)<sup>G1093</sup> beneath; blood, and fire, and vapour of smoke:

Act 2:20 The **sun** shall be turned into darkness, and the moon into blood, **before** that **great and notable day of the Lord come**:

Act 2:21 And it shall come to pass, **that whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved**.

- Бокираҳои дигардар замин мемонад ва ба 1000 сол медарояд.

<sup>769</sup>«[Расми 18-а]», ё Видеои 40. «4. Панतिकост».[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/40-the-feasts-of-the-lord-4-pentecost/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/40-the-feasts-of-the-lord-4-pentecost/)

<sup>770</sup>Ба "[Расми 18-а]" ё "[2] Ҷадвали пешгӯии Ваҳй" муроҷиат кунед.

\* Акс аз "[3] 70 ҳафтаи Дониёл"

Great Tribulation		Armageddon
Daniel's 2nd half of 70th week		
Abomination (AOD)	The hour of temptation (Rev 3:10)	Wrath of God (Rev 16)
250 days	790 days	250 days
The hour of temptation		(1 Hour)
	The 7th trumpet (3rd owe) (The 7 vials: The wrath of God)	The Wrath of God (Rev 15-16)
	→ The pouring of the 1st - 5th vial	
	→ The pouring of the 6th vial (Armageddon starts)	Armageddon
	The coming of the Lord Jesus Christ	
	→ The pouring of the 7th vial	
	The great city Babylon is destroyed (Rev 18:21-24)	

← The wrath of God  
The great and notable day of the Lord

(Ваҳй 18:21-24) Шаҳри бузурги Бобил (дигар ёфт намешавад)

**Ваҳй 18:21** Ва як (як) <sup>G1520</sup>фариштаи тавоно сангеро мисли санги осиеб бардошт, <sup>G3458</sup>ва онро ба баҳр андохта, бигӯй: Ҳамин тавр он шаҳри бузурги Бобил бо зӯрварӣ хароб хоҳад шуд, ва дигар пайдо нахоҳад шуд.

**Ваҳй 18:22** Ва овози барнавозон, навозандагон, навозандагон ва карнайनावозон дигар дар ту шунида нахоҳад шуд; ва ҳеҷ ҳунарманде, ки аз ҳар ҳунаре бошад, дигар дар ту пайдо нахоҳад шуд; ва садои санги осиеб <sup>G3458</sup>дигар дар ту шунида нахоҳад шуд;

**Ваҳй 18:23** Ва нур <sup>G5457</sup>аз шамъ, <sup>G3088</sup>дигар дар ту дурахшид. ва овози домод ва арӯс дигар дар ту шунида нахоҳад шуд; зеро тоҷирони ту бузургони замин (замин) буданд; <sup>G1093</sup> зеро ки бо ҷодуҳои ту ҳама халқҳо буданд (халқҳои ғайрияҳудӣ) <sup>G1484</sup>фиреб дода.

**Ваҳй 18:24** Ва дар вай хуни анбиё ва муқаддасон ёфт шуд, <sup>G40</sup> ва аз он чи дар рӯи замин кушта шудаанд. <sup>G1093</sup>

☞ **Ваҳй 18:21** Тмокиёне ки фариштаи тавоно сангеро бардошт **бузургсанги осиеб**, <sup>G3458</sup>ва онро ба баҳр андохта, гуфт:

«Ҳамин тавр бо зӯрварӣ **шаҳри бузурги Бобил** партофта мешавад ва дигар ёфт намешавад.»

→ **Шаҳри бузурги Бобил**

- Шаҳри бузург (Шаҳри Ватикани ҳайвони 2-юм) ва Бобил (Ҳукумати як ҷаҳони 1-ум) **ҳайвони ваҳшӣ**) ба поён мепартоянд ва дигар намеёбанд.

• **Санги осиеб**<sup>771</sup>

† *Калимаи решаи осиеб (Strong's <sup>G3459</sup>санги осиеб аст (Стронг <sup>G3458</sup>): «осиеби калон аз ду санг, боло ва зеро як санг иборат буд; санги поён буд стационар, аммо болоашро хар гардонд».*<sup>772</sup>

*Твай асоси бинои Худост Исои Масеҳ (1Қр 3:9-11) ки санги доими ниҳон аст (логотипҳо), ва санги боло, ки ба санги зинда табдил меёбад рема. Ҳар кӣ аъмоли шариастро, мисли Исроил, ки аз имон нест, бичӯяд, дар пеши он санги васваса меафтад, вале ҳар кӣ аъмоли шариасти адолати имонро бичӯяд, ба адолат хоҳад расид.*<sup>773</sup>

† **Санги** фариштаи тавоно гирифта буд "**логотипҳо & тӯ рема** ва ба обе андохта мешавад, ки дар он фоҳиша нишастааст ва дар он ҷо қавмҳо, мардумон, халқҳо ва забонҳо ҳастанд (**Ваҳй**

<sup>771</sup>Мурочиат кунед "**Ваҳй 6:10**»

<sup>772</sup>" G3458 - tylos - Луғати юнонии Стронг (kiv)." Библияи ҳарфи кабуд. 9 март соли 2023 дастрас шудааст. <https://www.blueletterbible.org/lexicon/g3458/kiv/tr/0-1/>

<sup>773</sup>Видеои 41. «Дар Худованд ба воя расед, то дар назари Худо мақбул шавед», & видео 47, «7. хаймаҳо»), [www.theRhemaOfTheLord.com](http://www.theRhemaOfTheLord.com).

[17:15](#)) Онҳое ки аъмоли шариатро мисли Исроил мечустанд, на аз рӯи имон, ва бинобар ин дар пеши он санги пешпо пешпо мехӯрданд ва доварӣ мешаванд.<sup>774</sup>

☞ [Ваҳй 18:22](#) Тсадои арфанавозон, навозандагон, найнавозон, карнайнавозон, дигар дар шумо шунида намешавад.

Дар ту дигар ҳунарманде намеёбад,  
ва садои [санги осиеб](#)<sup>G3458</sup> ([логотипи Худо](#)) дар шумо дигар шунида намешавад.

→ [Логотипҳо \(санги осиеб\)](#) то рӯзи доварӣ ва ҳалокати одамони нофармон нигоҳ дошта мешуд, он гоҳ шаҳри бузурги Бобилро фӯрӯ бурд [1 соат дар рӯзи бузург ва барҷастаи Худованд](#) (рема).<sup>775</sup>

☞ [Ваҳй 18:23](#) [Твай нур](#)<sup>G5457</sup> [азшамъ](#)<sup>G3088</sup> дигар дар ту дурахшид, ва [овози домоду арус](#)

дигар дар шумо шунида нахоҳад шуд. Зеро ки тоҷирони ту бузургони замин буданд, зеро ки бо ҷодугарии ту тамоми халқҳо фирефта шуданд.

→ [Худоёаст](#) "нур ([Қувват G5457](#))" ва [Барра](#)<sup>G721</sup> ([Ваҳй 21:23](#)) [астшамъ](#).<sup>G3088</sup>

- Нури Худо, ки ба воситаи Барра суҳан мегуфт (рема)<sup>776</sup> дигар наредурахшад.

- Издивоҷи Барра дар осмон омад,<sup>777</sup> пас овози домоду арус нахоҳад буд ба халқҳои ғайрияҳудӣ дар рӯи замин шуниданд.

☞ [Ваҳй 18:24](#) Ава дар вай пайдо шуд [хуни пайғамбарон ва муқаддасон](#), ва аз ҳамаи онҳое ки дар замин кушта шудаанд.

→ [Хуни пайғамбарон ва муқаддасон](#) дар шаҳри бузург ёфт, Бобил қасос гирифта мешавад, иҷрокунанда [Ваҳй 6:10](#).

[Ваҳй 6:10](#) Ва бо овози баланд фаръёд зада, гуфтанд: «То ба кай, эй! [Худовандо](#) ([деспотҳо](#)),<sup>G1203</sup> [муқаддасвадуруст](#),

*Оё доварӣ намекунад ва хуни моро аз онҳо нагиред  
ки дар замин зиндагӣ мекунанд (замин)<sup>G1093</sup>?*

---

<sup>774</sup>Аз [Ваҳй 2:23](#).

<sup>775</sup>Видеои 44. "(Логоҳо ва рема) Дар рӯзҳои охир (2 Петрус 3) 1/2." [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/44-the-logos-the-rhema-in-the-last-days-2-peter-3-the-prophecy-of-the-scripture-2-peter-1-3/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/44-the-logos-the-rhema-in-the-last-days-2-peter-3-the-prophecy-of-the-scripture-2-peter-1-3/).

<sup>776</sup>Видеои 44. «Пешгӯии Навиштаҳо 2 Петрус 1) 2/2. [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/44-the-logos-the-rhema-in-the-last-days-2-peter-3-the-prophecy-of-the-scripture-2-peter-1-3/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/44-the-logos-the-rhema-in-the-last-days-2-peter-3-the-prophecy-of-the-scripture-2-peter-1-3/).

<sup>777</sup>Ба "[Ваҳй 19:6-7](#)) [Худованд Худои Қодири Мутлақ ҳукмронӣ мекунанд ва Издивоҷи Барра фаро расид.](#)»

(Ваҳй 19:1-2) 1-ум Аллелуя (Ситоиш: анбӯҳи бузург дар осмон)

**Ваҳй 19:1** Ва баъд аз ин чизҳо  
 Шунидам бузург (абаланд)<sup>G3173</sup> овози бисёр (хеле)<sup>G4183</sup> одамон (шумора)<sup>G3793</sup> дар осмон, гуфт,  
 Аллелуя; Наҷот ва ҷалол, ва иззат ва қувват ба Худованд (кириос)<sup>G2962</sup> Худои мо:  
**Ваҳй 19:2** Зеро ки ҳукмҳои Ӯ рост ва одилона аст:  
 зеро ки Ӯ фоҳишаи бузургро доварӣ кардааст,<sup>G4204</sup>  
 ки заминро (заминро) фосид кард<sup>G1093</sup> бо зиноаш,  
 ва хуни навкарони худро аз дасти вай ситонд.

☞ **Ваҳй 19:1** АПас аз ин ман овози баланд шунидам **бузург**<sup>G4183</sup> **сершумор**<sup>G3793</sup> **дар осмон**, гуфт,  
 "**Аллелуя!**<sup>G239</sup> **Наҷот**, шўҳрат, шаъну шараф ва қудраттааллуқ доранд **ХудовандмоХудоё**»

☞ **Ваҳй 19:2** Фё ҳукмҳои Ӯ рост ва одилона аст,  
 зеро ки Ӯ фоҳишаи бузургро, ки заминро фосид кардааст, доварӣ кардааст  
 бо зинокориҳои вай; ва Ӯ аз хуни бандагони Худ аз дасти вай интиқом гирифт.

- **Баъди ин корҳо** маънои «пас аз 7 шишаи ғазаб (**Ваҳй 16**), пас аз довариҳои фоҳишаи бузург (**Ваҳй 17:1-2**) ва суқути шаҳри бузурги Бобил (**Ваҳй 18:10-25**) ки бо фоҳишаи бузург зино кардаанд (**Ваҳй 17:1-2**), ки дар вай хуни анбиё ва муқаддасон пайдо шудааст, аммо интиқом гирифта, иҷрошаванда аст. **Ваҳй 6:10**.

(Анбӯҳи бузург дар осмон) дар осмон

→ Овози баланди издиҳомии бузург дар осмон<sup>778</sup> чонҳои кушташуда мебошанд **ба**

**шоҳидона** аз **логотипи**

**Худоё** (**Ваҳй 6:10**) ки мурдагон дар **Масех** (аз ҷумла ҳама **аввалин меваҳои Масех** **ё 144,000**, **1Қр 15:20**), инчунин онҳо **ҳамкорон** ва онҳо **бародарон** ки барои саркашӣ кардани онҳо кушта

мешаванд

**нишони ҳайвони ваҳшӣ** ба симои ӯ парастид мекунанд. (**Ваҳй 6:11**, **Ваҳй 13:10**). Ҳамкорон

ҳастанд

дар тан чомаҳои сафед пушида, кафи даст дар хузури тахт ва **бағусфанд** (**арнион**),<sup>G721</sup> бо овози баланд гиря кардан,

→ "**Аллелуя; Наҷот, ва шўҳрат, ва шараф, ва қувва, ба Худованд**»

➤ **1-ум Аллелуя** (анбӯҳи бузург дар осмон) **Наҷот**

- Мувофиқи мактубҳои Павлус, пурсабрии мо **Худовандо** барои **наҷот**. Аммо барои баъзе чизҳо аз номаҳои Павлус фаҳмидан душвор аст, одамони ноомӯз ва ноустувор Навиштаҳо ба ҳалокати худ. Аз ин рӯ, шумо бояд эҳтиёт бошед, ки ба гумроҳӣ дучор нашавед аз шарирон ва аз устувориҳои худ афтода, балки барои он ки дар ҷайз ва дониши мо афзоиш ёбад **Худовандо** ва Наҷотдиҳанда **Исои Масех** (**2Пт 3:15-18**).<sup>779</sup>

- **Алелуя** (Қувват **G239**): маънои "**Худовандро ҳамду сано кунед**"<sup>780</sup> ва чонҳои кушташудагон Худованд Худои худро ситоиш мекунанд.

(Ваҳй 19:3) 2-юм Аллелуя (Ситоиш: анбӯҳи бузург дар осмон) дар осмон

**Ваҳй 19:3** Ва боз (дуюм)<sup>G1208</sup> гуфтанд: «Аллелуя». Ва дуди вай<sup>G2586</sup> то абад бархост.

<sup>778</sup>Ба "**Ваҳй 7:9-12** Анбӯҳи бузурги бешумор (Ҳамаи халқҳо, қабилҳо, қавмҳо ва забонҳо).»

<sup>779</sup>Видео 44. "(Логоҳо ва рема) Дар рӯзҳои охир (2 Петрус 3) 1/2." [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/44-the-logos-the-rhema-in-the-last-days-2-peter-3-the-prophecy-of-the-scripture-2-peter-1-3/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/44-the-logos-the-rhema-in-the-last-days-2-peter-3-the-prophecy-of-the-scripture-2-peter-1-3/).

<sup>780</sup>"G239 - hallēlouia - Луғати юнонии Стронг (kjv)." Библияи ҳарфи кабуд, 4 октябри соли 2023 дастрас шудааст. <https://www.blueletterbible.org/lexicon/g239/kjv/tr/0-1/>.



☞ [Ваҳй 19:3](#) Ва бори дуюм (дуюм) гуфтанд: «**Алелуя!** Вай **дуд**<sup>G2586</sup> абадӣ ва абадӣ баланд мешавад.

- **Дуд:** Онҳое, ки ба ҳайвони ваҳшӣ ва пайкари вай сачда карданд ва аломати ӯро дар пешонӣ ё дар дасташ гирифтанд ([Ваҳй 14:9](#)), аз шароби ғазаби Худо бинӯшед, то ки онҳо ҳоло дар назди фариштаҳои муқаддас ва дар ҳузури Барра бо оташ ва кибрит азоб мекашанд ([Ваҳй 14:10](#)) ва дуди азоби онҳо то абад боло меравад; ва онҳо шабу рӯз оромӣ надоранд. ([Ваҳй 14:11](#)).
- **2-юм Алелуя** (Анбӯҳи бузург дар осмон)
  - Сабри муқаддасон, ки аҳкоми Худо ва имони Исоро риоят карданд, акнун ором ёбед меҳнати онҳо; ва корҳои онҳо ба онҳо пайравӣ мекунанд ([Ваҳй 14:12-13](#)).

([Ваҳй 19:4-5](#)) Алелуяи 3-юм (Ситоиш: 24 пирон ва 4 махлуқи зинда)

[Ваҳй 19:4](#) Ва бисту чор пир ва чор ҳайвони ваҳшӣ (ҳайвони зинда)<sup>G2226</sup> афтод ва ба Худои Нишинандаи тахт сачда карда, гуфт: «Омин!<sup>G281</sup> **Алелуя!**<sup>G239</sup>

[Ваҳй 19:5](#) Ва овозе аз тахт баромад, ки гуфт:

Худои моро ҳамду сано кунед, эй ҳамаи бандагони Ӯ, ва шумо, ки аз Ӯ метарсанд, хурду бузург.

☞ [Ваҳй 19:4](#) Ава 24 пир ва 4 ҳайвон афтода, сачда карданд **Худоё** ки дар тахт нишаста буданд, гуфта, «**омин! Алелуя!**»

☞ [Ваҳй 19:5](#) Тки овозе аз тахт баромад, ки мегуфт:

"**Шукр** **Худои мо**, ҳамаи шумо бандагони Ӯ,<sup>G1401</sup> ва касоне, ки аз Ӯ метарсанд, ҳам хурду ҳам бузург!"»

➤ **Алелуяи 3-юм** (аз чониби 24 пир ва 4 мавҷудоти зинда)

- 24 пир ва 4 мавҷудоти зинда ибодат мекунанд **Худоё** ки бар тахт нишаста, мегуфт: «Омин!<sup>G281</sup> **Алелуя.**»

- **омин** (Қувват<sup>G281</sup>): маънои "**дар хақиқат**".
- **Алелуя** (Қувват<sup>G239</sup>): Рӯҳҳои кушташуда Худованд Худоро ҳамду сано хонданд, сипас 24 пир ва 4 мавҷудоти зинда сачда мекунанд ва ҳамду сано мехонанд. **Худоё** ки дар тахт нишаста буданд барои Ӯ **логотипҳо** меояд **дӯруст**.

([Ваҳй 19:6](#)) 4-ум Алелуя (Ҳама дар осмон: Худованд Худои Қодири Мутлақ ҳукмронӣ мекунанд)

[Ваҳй 19:6](#) Ва ман шунидам, ки он овози бузурге буд<sup>G4183</sup> **сершумор**,<sup>G3793</sup> ва чун овози обҳои бисъёр, ва чун садои раъдҳои пурзӯр, ки мегуфт: «Алелуя, зеро Худованд Худои Қодири Қодири Мутлақ)<sup>G3841</sup> ҳукмронӣ мекунанд.

☞ [Ваҳй 19:6](#) Ава гӯё овози ӯро шунидам **бузург**<sup>G4183</sup> **сершумор**,<sup>G3793</sup>

чун садои обҳои бисъёр ва чун садои раъдҳои азим,

гуфта, «**Алелуя!**<sup>G239</sup> Барои **Худованд Худои Қодири Мутлақ** ҳукмронӣ мекунанд!»

➤ **4-ум Алелуя:** Ба ҳама дар осмон.

Овози мурдагон дар Масех, 144 000 нафар, муқаддасони мусибати бузург, 24 пирон, 4 мавҷудоти зинда ва фариштагон ([Ваҳй 10:1-4](#)), мегуянд,

→ **Алелуя!** Барои **Худованд Худои Қодири Мутлақ** ҳукмронӣ мекунанд!

➤ **Худованди Мутаол**

→ **Худованди Мутаол** Он муқаддасест, ки буд, ҳаст ва хоҳад омад ([Ваҳй 4:8](#)), ва **Худоё** (Ташкили

Тандурустии Чаҳон



Маро дидааст

ва мо

"буд" дар Масеҳ, 2Кр 5:19) "аст" бо мо тавассути Худованд ва Наҷотдиҳанда Исои Масеҳ (Он ки

Падарро дидааст, Юханно 14:9) ё ба **гӯсфанд**, дар кӣ **Худоё** **хоҳад** биед ва бо мо сокин шавед,

халқи Ӯ хоҳад буд (Ваҳй 21:3).

→ ва ин **гӯсфанд** ҳукмронӣ кардааст.<sup>781</sup>

(Ваҳй 19:7) Издивочи Барра фаро расид

**Ваҳй 19:7** Биед шод бошем (шод шавем)<sup>G5463</sup> ва шодӣ кунед (бештар шодӣ кунед),<sup>G21</sup> ва иззат (чалол) диҳед<sup>G1391</sup> ба Ӯ:

барои издивоч<sup>G1062</sup> Барра (арнион)<sup>G721</sup> омад,  
ва занаш сохтааст (тайёр карда)<sup>G2090</sup> худ омода (тайёр кардан).<sup>G2090</sup>

☞ **Ваҳй 19:7** Биед шодӣ кунем ва бағоят шод бошем, ва Ӯро чалол диҳем, барои **издивочи Барра** (арнион)<sup>G721</sup> омад ва занаш (зан)<sup>G1135</sup> худро тайёр кардааст.

- **Издивочи Барра** омад ва занаш (ба зудӣ зан шудан) омода аст.

→ Ин издивоч байни домод ва зан Масеҳ ва калисои Ӯст.

→ Онҳое, ки чомаи арӯси надоранд, ба торикии берунии маъбад андохта хоҳанд шуд, ки суд (Ваҳй 11:2).<sup>782</sup>

- **Масалҳо дар бораи издивоч**

**Матто 22:1** Исо дар ҷавоби онҳо боз бо масалҳо сухан ронда, гуфт:

**Мат 22:2** Малакути Осмон монанди подшоҳе аст, ки издивоч кардааст<sup>G1062</sup> барои писараш,

**Матто 22:11** Ва ҳангоме ки подшоҳ барои дидани меҳмонон даромад (ба сари дастархон

нишаст),<sup>G345</sup>

дар он ҷо марде дид, ки либоси арӯси дар бар надошт:

**Матто 22:12** Ба вай гуфт: «Эй дӯст, чӣ гуна ба ин ҷо омадӣ, ки либоси арӯси надошта бошӣ? Ва ӯ хомӯш монд.

**Матто 22:13** Подшоҳ ба ғулмон гуфт: «Дасту пой ӯро бибандед ва бигиред.

ва ӯро ба дарун андохт **беруна**<sup>G1857</sup> **торикӣ**,<sup>G4655</sup> гирья ва ғичирроси дандон хоҳад буд.

**Матто 22:14** Зеро ки даъватшудагон бисъёранд, вале баргузидагон кам.

→ Тӯи Писари Худо ва онҳое, ки либоси арӯси мепӯшанд, дар салтанати осмон. Бисъеро ба тӯи даъват карда мешаванд, аммо танҳо якчанд нафар

интиҳоб карда мешаванд

либоси арӯси пӯшида, сари гӯшт нишинед.

→ Онҳое, ки либоси арӯси надоранд (**Матто 22:11**) ба торикии берунии он партофта

мешавад

**маъбад**, ки суд аст (Ваҳй 11:2).<sup>783</sup>

- **Торикии беруна**

- **Хизматгори бефида** (ки истеъдоди худро дар замин пинхон кардаанд, **Матто 25:25**) ба берун партофта мешаванд

**торикӣ**: гиря ва ғичирроси дандон хоҳад буд (**Матто 25:30**).

- **Писарони салтанат** (дарахти зайтуне, ки шоҳҳои табиӣ дорад, ки аз раҳмати Худост,

<sup>781</sup> Аз Ваҳй 4:8.

**Худовандо**<sup>G2962</sup> **Худоё**<sup>G2316</sup> **Қодир**<sup>G3841</sup> маънои **Исоки даъват карда**  
**мешавад** **Масеҳё** **Худованд** (**Худовандо**), <sup>H3068</sup> аст "**Худованд** (**Наҷотдиҳанда**) **Исои Масеҳ**,  
**шумо** **Худоё**, кист **Барра** (арнион), <sup>G721</sup> ва **Худоё**, ки дар **Масеҳ** (2Кр 5:19), боз ба воситаи он меояд  
**Худованд** ва **Наҷотдиҳанда** **Исои Масеҳ**, ба **гӯсфанд**.

<sup>782</sup> Дар бораи суд, ба «[Расми 21-2] Хаймаи нав дар осмон ва маъбади Худо муроҷиат кунед.

<sup>783</sup> Дар ҳамон ҷо.

дод  
ё яҳудиён<sup>784</sup>) ба торикии беруна андохта хоҳанд шуд, ки дар он ҷо гирия ва ғичиррос садо хоҳад  
дандон ([Мат 8:12](#)).

([Ваҳй 19:8](#)) Зани Барра = Адолати муқаддасони муқаддас

[Ваҳй 19:8](#) Ва ба ӯ дода шуд, ки либос пӯшонад. <sup>G4016</sup>дар катони тоза, <sup>G1039</sup>тоза ва сафед (равшан) <sup>G2986</sup>:  
зеро ки катони маҳин адолати муқаддасон аст. <sup>G40</sup>

☞ [Ваҳй 19:8](#) Аба вай ([зани Барра](#)) ба он иҷозат дода шуд, ки дар катони маҳин, тоза ва равшан пӯшанд,  
барои [катони маҳин](#) аста [адолати муқаддасони муқаддас](#).

→ [Зани Барра](#) дар катони маҳин (адолати муқаддасони муқаддас) дар бар хоҳанд шуд, пок ва  
равшан.

([Ваҳй 19:9](#)) Логоси ҳақиқи Худо (Зои никоҳи Барра)

[Ваҳй 19:9](#) Ва ба ман гуфт: "Бинавис"  
Хушо онҳое ки ба издивоҷ даъват шудаанд <sup>G1062</sup>таоми шоми Барра (арнион). <sup>G721</sup>  
Ва ба ман гуфт: «Ин суҳанони рост аст». <sup>G3056</sup>аз [Худо](#).

☞ [Ваҳй 19:9](#) Твай ба Юҳанно гуфт:

«Бинавис: "Хушо онҳое ки даъват шудаанд [зиёфати никоҳ аз Барра \(арнион\)](#)!"  
Ва ӯ ба ман гуфт: «Инҳоянд [логотипи ҳақиқи Худо](#).»

→ [Таоми никоҳи Барра](#) пеш аз рехтани 7 шишаи ғазаби Худо оғоз меёбад. <sup>785</sup>

→ (Ба "[Ваҳй 19:17-18](#)) [Таоми шоми Худои бузург](#)" Барои тафсилоти бештар.)

([Ваҳй 19:10](#)) Шаҳодатномаи Исо = Рӯҳи пешгӯӣ

[Ваҳй 19:10](#) Ва ман пеши пойҳои ӯ афтодам, то ки ӯро парастииш кунам. Ва ба ман гуфт: «Набин, ки ин корро нақун;  
Ман рафиқи ту ва бародарони ту, ки шаҳодат доранд (шоҳид) <sup>G3141</sup>аз Исо:  
Худоро бипарастед: барои шаҳодат (гувоҳӣ) <sup>G3141</sup>Исо рӯҳи пешгӯӣ аст.

☞ [Ваҳй 19:10](#) Тяхё ба пойҳои ӯ афтод, то ки ӯро парастииш кунед, вале ӯ гуфт: «Не, Маро парастииш нақунед.  
Ман рафиқи ту ва бародарони ту ҳастам, ки шаҳодат доранд [Исо](#).  
Ибодат кардан [Худоё](#)! Барои [шаҳодати Исо](#) астрӯҳияи пешгӯӣ.»

-[Ваҳйи Исои Масех](#) <sup>786</sup>

[1Пт 1:3](#) Муборак бошад [Худова Падараз мо Худованд Исои Масех](#),  
ки аз рӯи марҳамати фаровони ӯ моро аз нав ба дунё овардааст  
ба умеди зинда бо эҳёи [Исои Масех](#) аз мурдагон,

[1Пт 1:4](#) Ба мересе, ки бефано ва беайб, ва пажмурда намешавад,  
[дар осмон барои шумо махфуз аст](#),

[1Пт 1:5](#) Онҳое, ки аз ҷониби қудрат нигоҳ дошта мешаванд <sup>G1411</sup>аз [Худоё](#) ба воситаи имон ба  
начот

[барои ошкор кардан омода аст](#) дар вақтҳои охир.

[1Пт 1:6](#) Дар он шумо хеле шод мешавед, гарчанде ки ҳоло барои як мавсим, агар лозим бошад,  
шумо дар васвасаҳои гуногун гарон ҳастед;

[1Пт 1:7](#) Ки имтиҳони имони шумо аз тиллои нобудшаванда гаронбаҳотар аст,

<sup>784</sup>Гирифта аз "[Ваҳй 11:3-4](#)) Ду (2) шоҳид.»

<sup>785</sup>Ба "[2] Чадвали пешгӯии Ваҳй" мурочиат кунед.

<sup>786</sup>Ба "[Расми 19-а]" ё Видеои 43 мурочиат кунед. "(Бо роҳбарии Рӯҳ) Писарони Худо".

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/43-spirit-led-the-sons-of-god/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/43-spirit-led-the-sons-of-god/)

гарчанде ки бо оташ озмуда шуда бошад ҳам, барои ҳамду сано ва иззат ва чалол ёфтан мумкин аст

дар пайдо шудани **Исои Масеҳ**:

1Пт 1:8 Ҳар киро надидаед, дӯст медоред; Ҳарчанд ҳоло Ёро намебинед, вале ба Ё имон овардаед,

шумо бо шодии бебаҳс ва пур аз чалол шодӣ мекунед;

→ **Худоё** ва **Падар** аз мо **Худованд Исои Масеҳ**, моро боз ба умеди зинда аз ҷониби **эхёи Исо Масеҳ** аз **мурдагон**, барои мо мерос чизҳои вайроннашаванда ва **беайб**, ки дар осмон барои шумо махфусанд. Он бо қудрати Худо ба воситаи имон нигоҳ дошта мешуд

то наҷот ёфт, аммо ҳоло дар ин замони охир ба шумо ошкор шудааст. Озмоиши имони шумо бо он озмоиш карда шуд  
оташ, то ки дар зуҳури он барои ҳамду сано ва иззат ва чалол пайдо шавад **Исои Масеҳ**, киро дӯст медори.

(Уқубатҳои Масеҳ ва чалолхое, ки пас аз он хоҳанд буд)

1Пт 1:9 Гирифтани охири имони худ, ҳатто **наҷот** аз **ҷонҳои шумо**.<sup>65590</sup>

1Пт 1:10 Анбиё аз он наҷот ёфтаанд ва бо ҷидду қаҳд ҷустуҷӯ кардаанд, ки дар бораи файзе ки ба шумо ояд, нубувват карда буд:

1Пт 1:11 Ҷустуҷӯи Рӯҳ аз ҷӣ ва ё кадом вақт **Масеҳ** ки буд **дар онҳо ишора мекард**, вақте ки аз азобу уқубатҳои он пешакӣ шаҳодат меод **Масеҳ**, ва **шӯҳратҳо**<sup>61391</sup> **ки бояд пайравӣ кунанд**.

(Аъмол 3:18 Аммо он чизхое, ки **Худоё** пеш аз ин бо даҳони ҳамаи анбиёи худ нишон дода буд,

ки **Масеҳ** бояд азоб кашад, ӯ ин тавр иҷро кардааст.)

→ Дар ҳоле ки шодӣ бо шодии бебаҳо ва пур аз чалол, шумо хоҳед гирифт **наҷоти шумо ҷонҳо** дар охири имони шумо. Ин наҷот аз ҷониби анбиё, ки боғайратона ҷустуҷӯ мекарданд  
дар бораи файзе ки бояд ба шумо ояд, пешгӯӣ карда буд, ки мехост бидонад, ки кадом шахс ё замонро бидонад  
**Рӯҳи Масеҳ** дар дохили онҳо нишон меод, чунон ки Ё ранҷу азобҳоро пешгӯӣ карда буд **Масеҳ** ва **шӯҳратҳо** **ки пайравӣ мекард**.

(Дар гузашта арвоҳи зиндон касоне буданд, ки ба айёми Нӯҳ имон надоштанд кишӣ сохта мешуд ва танҳо ҳашт нафарро об наҷот дод. Ин таъмид ба ин рақам монанд аст

ки акнун моро бо эҳёи наҷот наҷот медиҳад **Исои Масеҳ**, ки ба осмон рафтааст ва дар осмон аст

**дасти рости Худоё**, ки фариштагон, ҳукуматдорон ва қудратҳоро ба Ё мутеъ гардониданд.)<sup>787</sup>

→ Рӯҳи **Масеҳ** дар пайғамбарон ҳаракат мекард ва шаҳодат меод **аз они Масеҳ** азобу уқубатҳо ва шӯҳрат пешакӣ.

1Пт 1:12 Ба онҳо ваҳй шудааст, ки на ба худашон,

аммо онҳо ба мо хизмат мекарданд,

ки алҳол аз ҷониби онҳое ки башоратро ба шумо башорат додаанд, ба шумо хабар

медиҳанд

<sup>787</sup>Видеои 41. «Дар Худованд инкишоф диҳед, то ки дар назари Худо мақбул шавед».

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/41-grow-in-the-lord-to-be-acceptable-to-god/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/41-grow-in-the-lord-to-be-acceptable-to-god/).

бо Рӯҳулқудс, ки аз осмон нозил шудааст; ки фариштагон мехоҳанд ба он чизҳое назар кунанд.

[1Пт 1:13](#) Пас, камари ақли худро баста, ҳушёр бош ва то ба охир ба файз умедвор бош ки бояд ба шумо оварда шаваддар ошкор шудани **Исои Масеҳ**;

→Аммо башорати **Исои Масеҳ**, ки аз замони пайдоиши ҷаҳон махфӣ нигоҳ дошта мешуд, ҳоло сохта шудааст

мувофиқи ошкор шудани асрор аз ҷониби онҳое, ки ба мо хизмат мекарданд, зоҳир мегардад (ҳаввориён,

[ба Рӯм 16:25-26](#)), ва файз дар ваҳй бар ту оварда мешавад **Исои Масеҳ**.



(Ваҳй 19:11) Осмон кушода шуд (Оне, ки бар аспи сафед нишаст)

**Ваҳй 19:11** Ва ман дидам, ки осмон кушода шуд, ва инак, аспи сафед;  
ва Нишинандаи Ў Мўъмин ва Ҳақ номида шуд, ва Ў дар адолат доварӣ мекунад ва ҷанг мекунад.

☞ **Ваҳй 19:11** Ва Юҳанно дид, ки осмон кушода шуд, ва инак, **аспи сафед**.  
Ва Он ки бар ӯ Нишаст, Мўъмин ва Ҳақ номида шуд, ва Ў дар адолат доварӣ мекунад ва ҷанг мекунад.

➤ **Ки бар аспи сафед нишаст?**

- **Худованд шумо Худоё, Худованд Исои Масеҳ**.<sup>789</sup>

➔ **Худованд аст ҳақиқӣ ва вафодор шоҳид, ва Худоё аст** Он ки рост аст, ва ростии Ў дар Писари Ўст, **Исои Масеҳ**, кист **Худованд** аз хама.<sup>790</sup>

(Ирмиё 42:5) Он гоҳ ба Ирмиё гуфтанд: **Худованд (Худованд)**<sup>H3068</sup>

*Дар байни мо шоҳиди ҳақиқӣ ва амин бошед, агар мо аз рӯи ҳама чиз набошем  
барои ки **Худованд** ту **Худоё** туро ба мо мефиристад.)*

(Ваҳй 19:12-14) Ҳармиҷидӯн (Логоси Худо ва лашкарҳо дар осмон)

**Ваҳй 19:12** Чашмонаш мисли шўълаи оташ буд, ва бар сараш тоҷҳои зиёд (диадема);<sup>G1238</sup>  
ва нома навишта шуда буд, ки онро ҷуз худаш ҳеҷ кас намедонист.

**Ваҳй 19:13** Ва бар ӯ ҷомае (либос)<sup>G2440</sup> ба хун тар карда: ва номи ӯ Калом номида мешавад (логос)<sup>G3056</sup> аз **Худо**.

**Ваҳй 19:14** Ва лашкарҳои ки дар осмон буданд, савори аспҳои сафед, ки дар тан катони тоза, сафед ва пок дар бар доштанд, аз ақиби Ў мерафтанд.

☞ **Ваҳй 19:12** Хчашмонаш монанд буданд **шўълаи оташ**, ва дар сари Ў тоҷҳои зиёд (диадема) буданд.<sup>G1238</sup>

Хдошт **номнавишта шуда** аст ки гайр аз худаш касе намедонад.

☞ **Ваҳй 19:13** Хки дар тан ҷомаи ба хун ғўтонда буд ва номи ӯро «**Логоси Худо**».

☞ **Ваҳй 19:14** Ва **лашкарҳо дар осмон**, ки дар тан катони махин, сафед ва тоза дар бар дошт, савори аспҳои сафед аз паси У мерафтанд.

➔ Матои катон дар қабре, ки Исо гузошта шуда буд, гузошта шуда буд ва ҷомае, ки дар хуни Ў тар карда шудааст

даъват, **логотипи Худо**, ки лашкарҳо дар осмон либоси сафед ва пок доранд.<sup>791</sup>

† **Пас аз издивоҷи Барра**, осмон кушода мешавад ва **Худованд Исои Масеҳ** бо лашкарҳо дар осмон хоҳад омад.

(Ваҳй 19:15) Твай шаробпази хашму ғзаби Худои Қодири Мутлақ аст

**Ваҳй 19:15** Ва аз даҳони ӯ шамшери тез мебарояд,<sup>G4501</sup> ки бо он вай халқро зарба занад;<sup>G1484</sup>  
ва онҳоро бо асои оҳанин ҳукмронӣ хоҳад кард;  
ва майфишори шадидро поймол мекунад ва **хашм**<sup>G3709</sup> аз **Худои Қодир**.

☞ **Ваҳй 19:15** Ва аз даҳони Ў тезу тунд мебарояд **шамшер**,<sup>G4501</sup> ки бо он Ў бояд **зарба задан** миллатҳо.

<sup>789</sup>Гирифта аз "(Ваҳй 6:7-8) Кушодани мўҳри 4-ум (аспи сабз: Марг ва чаҳаннам)." **Худованд Худо (Дев30:20)**  
ҳаёти шумост, ки шумо бояд ба он пайваст шавед. **Масеҳ** зиндагии мост (**Кол 3:4**) кист **Худованд** (кирос)<sup>G2962</sup> аз осмон,  
танҳо **ого**

(despotēs) **Худоё** ки мост **Худованд Исои Масеҳ (Яхудо 1:4)**. Тбинобар ин, интиҳоб кунед **ҳаёт (Масеҳ)** ба овози У итоат  
карда, ба У часпида.

<sup>790</sup>Аз **Ваҳй 3:14**.

<sup>791</sup>Видеои 43. «(Бо роҳбарии Рӯҳ) Писарони Худо». [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/43-spirit-led-the-sons-of-god/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/43-spirit-led-the-sons-of-god/).

Ава Худаш онҳоро бо асои оҳанин ҳукмронӣ хоҳад кард.

Ва Худаш риштаи шаробфурӯши хашм ва хашмро мебандад **Худои бузург**.

→ Аз даҳони **Худованд Исои Масеҳ** шамшери тез меравад (рема)<sup>792</sup> ки ба миллатҳои гайрияҷий зарба зананд.

→ Ғолибон низ онҳоро бо асои оҳанин ҳукмронӣ хоҳанд кард<sup>793</sup> ва бо ҳукмронӣ хоҳад кард **Масеҳ** барои ҳазор сол.<sup>794</sup>

(**Ваҳй 19:16**) Ҳармициддӯн (Подшоҳи Подшоҳон ва Худованди Худовандон)

**Ваҳй 19:16** Ва ӯ чомаи худро дорад (либос)<sup>62440</sup> ва бар рони ӯ ном навишта шудааст, **ПОДШОҲИ ШОҲОН ВА ХУДОВАНДИ ХУДООН**.

☞ **Ваҳй 19:16** Ава ӯ дар либос ва дар рони Худ номе навишта шудааст: **ПОДШОҲИ ШОҲОН ВА ХУДОВАНДИ ХУДООН**.

→ **Барра** (арнион)<sup>6721</sup> аст **Худовандо** ва Наҷотдиҳанда Исои Масеҳ (**Худоё**) **Қодир**.  
Ҳозир, "**ПОДШОҲИ ШОҲОН ВА ХУДОВАНДИ ХУДООН** (**ё** **Худованд Исои Масеҳ**)," шумо он ҳастед **Худоё** (**Қодир**, кист **Барра** (арнион)<sup>6721</sup>) ва шумо **рема** рост бошад.<sup>795</sup>

- Ҳармициддӯн (аз ҷумла Яъҷуҷ ва Маъҷуҷ ва омадани Исои Масеҳи Худованд **Забур 83**)  
(Ҳамаи оятҳо дар **Ҳиз 38:1-11** дубора тарҷума шудаанд)

**Ҳиз 38:1** **Ремаи Худованд** ба Ҳизқиёл гуфт:

**Ҳиз 38:2** Ӯ Писари Одам, рӯи худро ба Ҷуҷ кун (**подшоҳи Маҷуҷ**),  
замини Маҷуҷ (**ҳамаи онҳое, ки ба муқобили Худо ҷанг мекунанд, бо сарвари русҳо**),  
сардори мири Мешех (**кишвар дар ҷанубу ғарби Русия, ё мурғи марҷон**)  
ва Тубал (**кишвар дар ҷанубу шарқи Русия, ё Эрон**), ва бар зидди ӯ нубувват кунед,

- **Муноқишаҳои мусаллаҳона ва ҷангҳои давомдор**  
"Ҷанги Русия ва Украина"-и давомдор замоне оғоз шуд, ки Русия 24 феввали соли 2022 ба Украина ҳамла кард. Ин ҷанги давомдор ба ишғоли ғайриқонунии Қрим аз ҷониби Федератсияи Русия дар соли 2014 (20 феввали соли 2014 - 21 марти 2014) рост меояд. Яъне ҷанг бо мурури замон аз моҳи феввали соли 2014 авҷ гирифт ва Русия 24 феввали соли 2022 ба Украина ҳамла кард. Ҳарчанд аннексияи Қрим аз ҷониби Федератсияи Русия тибқи қонунҳои байналмилалӣ ғайриқонунӣ буд, Барак Ҳусейн Обамаи II, ки раиси ҷумҳури Амрико буд, аз соли 2009 то 2017, изҳор дошт (таваққути мусоҳибааш бо CNN дар 22 июни соли 2023) ғасби Қрим аз ҷониби Русия дар соли 2014 "қонунӣ ва асоснок" буд.

Аз нигоҳи Украина, изҳороти Обама баҳонаи ноқомии муҳолила ҳангоми ишғоли Қрим дар соли 2014 аст. Агар Обама ҷангро аз паси парда оғоз кунад, Украина дуруст аст.

→ Аз 20 феввали соли 2014 ҷанг ба ҷанг табдил ёфт, ки пешгузаштаи «Ҷуҷ ва **Маъҷуҷ**». Аксарияти одамон Ҷуҷро ҳамчун подшоҳи кунунии Русия Владимир Путин мешуморанд, аммо сарвари воқеӣ ки ҷанги Русия ва Украинаро оғоз кардааст, эҳтимолан Барак Обама аст ва аз ин рӯ, ӯ "Ҷуҷ (подшоҳи **Малакути нави Бобил ва Антимасеҳ барои ҷанг барои Ҳармициддӯн**)," ки сардор мешавад

<sup>792</sup>Видеои 20. «Гилоф, шамшер ва шамшери дудам», [www.therhemaofthelord.com/sword/20-a-sharp-sheath-sword-two-edged-sword-2/](http://www.therhemaofthelord.com/sword/20-a-sharp-sheath-sword-two-edged-sword-2/).

<sup>793</sup>Асои оҳанӣ: Ба ғолибон, ки корҳои Писари Худоро то охир нигоҳ медоранд, бар халқҳо қудрат хоҳанд дод. халқҳоро бо асои оҳанин ҳукмронӣ хоҳад кард, мисли зарфҳои кулоле, ки пора-пора шудааст, чунон ки ӯ аз **Падараш (Ваҳй 2:26-27)**.

<sup>794</sup>Мууроҷиат кунед **Ваҳй 20:4**.

<sup>795</sup>Аз **Ваҳй 5:6**.



аз Маъҷуҷ (ононе, ки бо Худо ҷанг мекунанд) барои «ҷанги Яъҷуҷ ва Маъҷуҷ», ки ба наздикӣ хоҳад буд сурат гирад.<sup>796</sup>

(Бар зидди Ҷуҷ нубувват кунед, мегӯяд Худованд Худо)

Ҳиз 38:3 Ва бигӯ: «Ин тавр мегӯяд Худованд ('ādōnāy)<sup>H136</sup> ХУДО (y<sup>ʾ</sup>hōvâ):<sup>H3069</sup>

Инак, ман зидди ту ҳастам, эй Яъҷуҷ (Антимасех), сардор (ро'ш, сар)<sup>H7218</sup> шоҳзода аз Мешех (қисми ҷанубии Русия), ва Тубал (шарқ ва шимоли Эрон),

Ҳиз 38:4 Ва Ман туро бармегардонам, ба рухсораҳои худ қалмоқҳо гузоред, ва шуморо берун мебарам, бо тамоми армияи худ, аспҳо ва савораҳо, ҳама либоси зебо доранд, як ширкати бузург бо bucklers ва сипари, ҳамаи онҳо шамшер мезананд.

Ҳиз 38:5 Форсӣ (Эрон), Эфиопия (Судон), ва Либия бо онҳо; ҳама бо сипар ва кулоҳ:

Ҳиз 38:6 Гомер (мурғи марҷон, Осиёи Миёна) ва тамоми дастаҳои ӯ; хонаи Тоғарма (мурғи марҷон, шарқи Осиё)

аз тарафи шимол, ва тамоми дастаҳои ӯ: ва одамони бисъёре бо ту буданд.

→ Ҷуҷ, зиддимасех, сардори шоҳзодаи Рош, Мешех ва Тубал ва ҳамаи инҳост кишварҳои номбаршуда Ҳиз 38:5–6, ва онҳо як иттифоқи низомӣ ташкил хоҳанд кард, то ба

Исроил ҳамла кунанд

Ҷанги Яъҷуҷ ва Маъҷуҷ:<sup>797</sup>

\* Эрон, Судон, Либия, Осиёи Миёнаи Туркия, Осиёи Шарқии Туркия ва Русия.

- Эзоҳ: 3 кишвар, Русия, Туркия ва Эрон, аз ҷониби Худованд Худо дар он зикр шудааст Ҳиз 38:2 & Ҳиз 38:6.

карданд

- Аз соли 2022 сарони ин се кишвар ҳамчун иттифоқӣ алайҳи Иёлоти Муттаҳида мулоқот як катор мавридҳо.

- Муслмон дини бартаридоштаи кишварҳои мебошад, ки ба ҷанги Яъҷуҷ ва Маъҷуҷ ҳамроҳ мешаванд
  - Туркия (99% муслмонон), Эрон (99,5% муслмон), Судон (91% муслмон) ва Либия (95% муслмонони сунни).
  - Ҷог, зиддимасеҳи оянда (эҳтимолан Барак Обама) худро масеҳӣ мешуморад, аммо шуморе аз амрикоӣҳо бар ин боваранд, ки Обама муслмон аст, шояд ба далели мусоид ва рӯҳбаландкунандааш дар нутқҳои худ дар бораи чамъиятҳои муслмонӣ.<sup>798</sup>

- Бо дарназардошти он, ки Ҷуҷ ҷангро оғоз кард, ки пешгузаштаи "Яъҷуҷ ва Маъҷуҷ" аст, дар ҳоле ки президент буд, аз моҳи январӣ соли 2009 то 20 январӣ соли 2017 дар Иёлоти Муттаҳида, муслмон будани ӯ маъноӣ бузург дорад барои Ихвонулмуслимин, ки дар ояндаи наздик ба "Ҷанги Якум"-и Яъҷуҷ ва Маъҷуҷ ҳамроҳ мешаванд.

Ҳиз 38:17 Чунин мегӯяд Худованд ('ādōnāy)<sup>H136</sup> ХУДО (y<sup>ʾ</sup>hōvâ):<sup>H3069</sup>

«Оё ту касе ҳастӣ, ки ман дар айёми қадим ба воситаи бандагони Худ анбиёи Исроил гуфта будам?»

<sup>796</sup> Барои тафсилоти Антимасех, ба "(Ваҳй 13:18) 666 — шумораи одаме, ки тамоми хокимияти хайвонро ба қор мебарад.»

<sup>797</sup> Ба «Хоб ва рӯёҳои подшоҳи нави Бобил» аз боби 12 нигаред.

(Чуноне ки подшоҳи бузурги салтанати Бобил Набуқаднесар, як вақтҳо Ерусалимро хароб карда, Яҳудоро асир карда буд, подшоҳи Малакути ояндаи Бобил (Антимасех) Ерусалимро дар вақти мусибати бузург нобуд хоҳад кард.)

<sup>798</sup> Ба саҳифаи аслии Кохи Сафед равед ва ба суханронии Обама муроҷиат кунед (Изҳороти президент дар Ҷамъияти исломии Балтимор)

03 февралӣ 2016.

ки дар он айём солҳои зиёд нубувват карда будки туро бар зидди онҳо хоҳам овард?»  
[Ҳиз 38:18](#) «Ва он рӯзе воқеъ хоҳад шуд, вақте ки **Яъҷуҷ** меояд **зидди замини Исроил**,  
мегуяд **Худованд** (<sup>H136</sup>ʾādōnāy) **ХУДО** (<sup>H3069</sup>yʰōvā), <sup>H3069</sup>ки ғазаби Ман дар хашми Ман боло хоҳад  
рафт».

→ Аз оғози ҷанги Русияву Украина аз 24 феввали соли 2022, [Эзек 38:1–6](#) ва [38:17-18](#)  
моро огоҳ мекунад, ки нимаи дуҷуми ҳафтаи 70-уми Дониёл, ё 3 1/2 соли мусибати бузург  
аст.  
дар бораи оғоз.

- **Бори дуюм бари барқарор кардани бақияи халқи Худо, Исроил**

[Ишя 11:11](#) Ва дар он рӯз воқеъ хоҳад шуд, ки **Худованд дастӣ худро бори дуюм боз хоҳад кард**  
**бақияи қавми худро, ки боқимонда хоҳанд буд, баргардонад,**  
аз Ашшур ва аз Миср ва аз Патрус ва аз Куш ва Элом,  
ва аз Шинор ва аз Ҳамот ва аз қазираҳои баҳр.

[Ишо 11:12](#) Ва ӯ бари халқҳои нишоне хоҳад гузошт, ва раҳшудагони Исроилро ҷамъ хоҳад кард,  
ва парокандашудаи Яҳудоро аз ҷор ғушаи замин ҷамъ кунед.

→ Ҷанги якуми Ҷуҷ ва Маъҷуҷ пас аз Ҳармицидӯн, ки вақти **Худованд** хоҳад буд  
ки дастӣ **Худро** бори дуюм баргардонад, то бақияи қавми **Худро** (Исроил, [Ишо 11:12](#))  
ки менамундаз Ашшур ва Миср, Патрус, Куш, Элом, Шинор, Ҳамот ва қазираҳои  
баҳр ([Ишя 11:11](#)).<sup>799</sup>

- **Твай замини Канъон (Замини Исроил)**

[Юҳанно 22:9](#) Ва фарзандон (писарон)<sup>H1121</sup> аз Реубен ва фарзандон (писарон)<sup>H1121</sup> аз Гади  
ва нисфи сибти Менаше баргашта, аз фарзандон (писарон) рафтанд.<sup>H1121</sup> аз Исроил  
аз **Шило**, ки дар замин (**замин**)<sup>H776</sup> аз **Канъон**, бари рафтан ба кишвари **Чильод**,  
ба замин (**замин**)<sup>H776</sup> аз онҳо **моликият**, ки ба онҳо тааллуқ доштанд,  
Бино бар **қалима** (дахон)<sup>H6310</sup> аз **Худованд** бо дастӣ Мусо.

➤ **Замини Канъон кучост?**

- **Шило** дар соҳили Ғарб, дар шимоли Байтулмуқаддас, дар ғарби шаҳраки муосири исроилӣ  
Шило ва шимоли шаҳри Турмуш Ая Фаластин ҷойгир аст.<sup>800</sup>
- **Чильод** ба тамоми минтақаҳои шарқии дарёи Урдун дахл дорад.<sup>801</sup>

➔ **Замини Канъон** Ерусалимро дар Исроил, Фаластин, аз ҷумла соҳили Ғарб фаро мегирад,  
ва дарёи Урдун.

- **Худованд**<sup>H136</sup> **ХУДО**<sup>H3069</sup> ваъда дод дар [Ҳиз 37:12](#), ки У қабрҳои тамоми хонадонро мекушояд  
**аз Исроил** ва онҳоро аз қабрҳояшон берун овар ва ба дарун овар **замини Исроил**.

- Яъҷуҷ (Антимасех) бар зидди он хоҳад омад **замини Исроил** ([Ҳиз 38:18](#)) зеро **Худо** ё дорад  
ба хонадони Исроил ваъда дод, ки медиҳад **замини замини Исроил** бари **абай**  
**моликият**, балки аз тарафи вай қушта мешавад **Худованд** дар ҷанги Ҳармицидӯн.

<sup>799</sup>Бари тафсилоти бештар дар бораи Ҳармицидӯн, ба “([Ваҳй 16:16](#)) Оғози Ҳармицидӯн, ва ([Ваҳй 19:15–16](#)).»

<sup>800</sup>Википедиа. Шило. (12 сентябри соли 2023).

[https://en.wikipedia.org/wiki/Shiloh\\_\(biblical\\_city\)#:~:text=Shiloh%20%20been%20positively%20identified,Falestinian%20шаҳр%20аз%20Турмуш%20Ая.](https://en.wikipedia.org/wiki/Shiloh_(biblical_city)#:~:text=Shiloh%20%20been%20positively%20identified,Falestinian%20шаҳр%20аз%20Турмуш%20Ая.)

<sup>801</sup>Википедиа. Чильод. (2023, 1 август).

<https://en.wikipedia.org/wiki/Gilead#:~:text=Gilead%20is%20situated%20in%20modern,Ajloun%2C%20Jerash%20and%20Balqa%20Governorates.&text=Чильод%20%20низ%20аст.%20ном,мардон%20дар%20муосир%20Дда%20Исроил.>

	Гог& Маҷуҷ И Эзекиел ( <a href="#">Эз 38-39</a> )	Армагеддон Равҷ ( <a href="#">Ваҳй 16&amp;Ваҳй 19</a> ) &Ҳизқиёл ( <a href="#">Эз 38-39</a> )	Гог & Мајуг II Равҷ ( <a href="#">Ваҳй 20</a> )
Тимелин	Бпеш аз сар шудани мусибати бузург ( <a href="#">Ҳиз 38:1-7</a> )	Пас аз он ки шишаи 6-ум рехта мешавад ( <a href="#">Ваҳй 16:16</a> )	Апас аз 1000 сол ба охир мерасад ( <a href="#">Ваҳй 20:7</a> )
Гог	Г ва аз Маҷуҷ (тон касе, ки зиддимасеҳ хоҳад шуд) <sup>802</sup>	Подшоҳи Малакути нави Бобил, Антимасеҳ.	Подшоҳи замини Маҷуҷ ( <a href="#">Ваҳй 20:8</a> )
Мағба	Халқҳои ғайрияҳудӣ, ки бар зидди Худо чанг мекунанд. <sup>803</sup>	Ҳама подшоҳони замини тамоми ҷаҳон, ки аз ҷониби аждаҳо, ҳайвони 1-ум ва Паёмбари козиб ҷамъ оварда шудаанд ( <a href="#">Ваҳй 16:13-14</a> ).	<u>Миллатҳо (4 гӯшаи замин)</u> Фирефтаи шайтон (Шумораи онҳо мисли реги баҳр аст, <a href="#">Ваҳй 20:8</a> )
Майдони чанг	кӯҳҳо ( <a href="#">Ҳиз 39:17</a> ) дар замини Исроил ( <a href="#">Эз 38</a> ).	Кӯҳи Маҷиддо. <sup>804</sup>	Лагери муқаддасон ва шаҳри маҳбуб ( <a href="#">Ваҳй 20:9</a> )
Чанг (чанг)	<u>Худованд</u> ( <sup>H136</sup> ʾādōnāy) <b>аз они ХУДО</b> ( <sup>H3069</sup> ʿhōvā) вақте ки Чуч бар зидди замини Исроил меояд, ғзаби ӯ дар хашми ӯ боло хоҳад рафт ( <a href="#">Ҳиз 38:18</a> ).	<u>Худованд</u> (Худованд) мефиристад <u>оташ</u> дар <u>Маъҷуҷ</u> ва хоҳанд донист, ки ӯст <u>Худованд</u> ( <a href="#">Ҳиз 39:6</a> ).  ТХудои Қодири Мутлақ халқҳоро бо шамшери тезе, ки аз даҳони ӯ мебарояд, мезанад ( <a href="#">Ваҳй 19:12-14</a> ).	Оташ аз осмон аз ҷониби Худо нозил шуда, онҳоро фурӯ хоҳад бурд ( <a href="#">Ваҳй 20:9</a> ).
Натиҷа	<i>(Худои бузург хоҳад тамоми халқҳоро ҷамъ кунед</i>	Дар замини Исроил ларзиши бузург. Ҳамаи одамон дар рӯи замин аз ҳузури (омадани) <u>Худованд</u> Исои Масеҳ ба ларза хоҳанд афтод ( <a href="#">Ҳиз 38:19-20</a> ).	Иблис, ки онҳоро (халқҳои фирефташуда) фиреб дод, ба кӯли оташ ва кибрит андохта шуд ва шабу рӯз то абад азоб кашид ( <a href="#">Ваҳй 20:10</a> ).
Чхулоса	<i>ба муқобили Ерусалим чанг кунанд, ва ӯ берун хоҳад рафт ва ба муқобили онҳо мубориза баред чанги Ҳармиҷидӯн, <a href="#">Ҳиз 38:4</a>, <a href="#">Ваҳй 16:16</a>).</i>	Дар тӯли 7 моҳ, хонадони Исроил Чучро (Антимасеҳ) дар қабрҳо дар Исроил бо мардуми он дар водии Ҳомонгоҷ дафн хоҳанд кард ( <a href="#">Ҳиз 39:11-16</a> ).  Сокинони шаҳрҳои Исроил бо аслиҳаи худ оташ зада, 7 сол оташ хоҳанд зад ( <a href="#">Ҳиз 39:9-10</a> ).	Касоне, ки навишта нашудаанд <u>китоби ҳаёт</u> ба кӯли оташ андохта мешавад ( <a href="#">Ваҳй 20:15</a> ).

<sup>802</sup>Ба "(Ваҳй 19:16) Муроҷиат кунед: Ҳармиҷидӯн (Подшоҳи Подшоҳон ва Худованди Худованд).

<sup>803</sup>Қишварҳои Маҷуҷ дар рӯйхат оварда шудаанд [Ҳиз 38:3-6](#). Мамлакатҳои зерини атрофи Исроил ба иттифоқи харбӣ барпо мекунанд

ба Исроил ҳамла кунед: Эрон, Судон, Либия, Осиёи Миёнаи Туркия, Осиёи шарқии Туркия ва Русия, то чанги Яҷуҷ ва Маъҷуҷро оғоз кунед.

<sup>804</sup>Ҳармиҷидӯн маънои «кӯҳи Маҷиддо»-ро дорад. Ба "([Ваҳй 16:16](#)) Оғози Ҳармиҷидӯн" барои тафсилоти бештар.

**(Яъҷуҷ нақшаи бадро таҳия мекунанд)**

Хиз 38:7 ту боши тайёр карда шудааст, ватайёр кунанд зеро худат ва тамоми ҷамоати ту, ки назди ту ҷамъ омадаанд,

ва дар баробари онҳо ниғаҳбон бош».

→Зеро танҳо вақте, ки Исроил метавонад дар деҳаҳои девордор бехатар зиндагӣ кунад, дар давоми 1000 сол аст,

Хизқиёл 38зоҳиран замонро дар тӯли 1000 сол тасвир мекунанд, аммо он воқеан вақтро тасвир мекунанд

пеш аз мусибати бузург. Аз ин рӯ, фаҳмидан лозим аст, ки чӣ тавр ва чаро Исроил монеаҳо (деворҳо) сохта шуданд, инчунин вазъияти оянда чӣ гуна хоҳад буд.

[Расми 19-2] Монеаи дарёи Ғарбии Исроил

- Ҳукумати Исроил моҳи июни соли 2002 ба сохтмони садди соҳили Ғарбӣ ҳамчун чораи амниятӣ шурӯъ кард шаҳрвандони худро аз ҳамлаҳои маргталабонаи Фаластин муҳофизат мекунанд.<sup>805</sup>Ин садди Исроил дар соҳили Ғарб, ки аз Ғарб иборат аст

Девори соҳили ва девори соҳили Ғарбӣ, як монеаи ҷудокунӣ бо дарозии умумии 708 километр (440 мил) ва

девори бетонӣ 9 метр баландӣ дорад, ки онро Исроил қад-қади хатти сабз ва дар дохили қисматҳои соҳили Ғарбӣ сохтааст.

→Аммо он як унсури баҳсбарангез дар низои Исроил ва Фаластин буд. Исроил онро як амниятӣ зарурӣ медонад

монеаи зидди хушунати сиёсии Фаластин аст, дар ҳоле ки фаластинҳо онро сегрегатсияи наҷодӣ ва намояндагии апартеиди Исроил.<sup>806</sup>

и дарёи Ғарбӣ<sup>807</sup>

- Дар саросари соҳили Ғарб тақрибан 705 монеаи доимӣ мавҷуд аст, ки фаластиниро маҳдуд ё назорат мекунанд

ҳаракати воситаҳои нақлиёт ва дар баъзе мавридҳо пиёдагардон. Монеаҳо иборатанд аз 140 нафар пурра ё гоҳ-гоҳ-корманд

гузаргоҳҳои назоратӣ, 165 дарвозаҳои роҳгузар (қариб нисфи онҳо одатан бастаанд), 149 теппаҳои заминӣ ва 251

дигар монеаҳои ғайриоддӣ (бандҳои роҳ, хандакҳо, деворҳои заминӣ ва ғайра).

<sup>805</sup>Дафтари Созмони Милали Муттаҳид оид ба ҳамоҳангсозии корҳои башардӯстона. Ҳисоботи навсозии апрели 2004.

Таъсири ҷудошавии Исроил


монеа ба ҷамоаҳои зарардидаи соҳили Ғарбӣ - Масъалаи Фаластин. 12 март соли 2019. <https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-199846/>.

<sup>806</sup>Википедиа. Монеаи дарёи Ғарбии Исроил, 29 июли соли 2023. [https://en.wikipedia.org/wiki/Israeli\\_West\\_Bank\\_barrier](https://en.wikipedia.org/wiki/Israeli_West_Bank_barrier).

<sup>807</sup>Дафтари Созмони Милали Муттаҳид оид ба ҳамоҳангсозии корҳои башардӯстона - сарзамини ишғолшудаи Фаластин | Зиёда аз 700 роҳ

Монеаҳо ҳаракати фаластиниро дар дохили соҳили Ғарб назорат мекунанд. 8 октябри соли 2018.

<https://www.ochaopt.org/content/over-700-road-obstacles-control-palestinian-movement-within-west-bank#:~:text=West%20Bank%20obstacle%20types,%2C%20earth%20девор%2C%20ва%20>



\*СМО: Идораи Созмони Милали Муттаҳид оид ба ҳамоҳангсозии корҳои башардӯстона (Сарзамини ишғолшудаи Фаластин)

- [Худованд](#) (<sup>H136</sup>ʾăḏōnāy) [ХУДО](#) (<sup>H3069</sup>ḡhōvâ) ([Ҳиз 38:10](#)) огоҳ кунедСЯъҷуҷ (Антимасех, [Ҳиз 38:3](#)) бо ширкати худ барои чамъоварӣ "пайваста омодагӣ" бинад ([Ҳиз 38:7](#)). Ин тасвири Ҷуҷ аст, ки ба ҷанги Ҳармицидӯн бар зидди Худованд омодагӣ мебинад. Дар ҳамин ҳол, онҳое ки аз шамшер баргардонида шудаанд, дар кӯҳҳои Исроил, ки ҳамеша харобазор буданд, дар замин чамъ карда мешаванд.

— Бо назардошти роли [Ташкилоти Давлатҳои Муттаҳида](#) ва иштироки он бо [666](#) дар [Ваҳй 13:17](#), гузариш ба он ишора мекунад айёми зулмот, ки Шайтон ҳукмронӣ мекард ё рӯзҳои мусибати бузург то омадани он [Худованд Исои Масех](#).

→ Аммо чӣ гуна онҳо дар вақти мусибати бузург бехатар зиндагӣ карда метавонанд ([Ҳиз 38:8](#))?

- Ҷанги кунунӣ & [Сулҳ ва амният](#)

- [Ташкилоти Давлатҳои Муттаҳида](#) оид ба барномаи рушди инсонӣ таҳти унвони «[Сулҳ ва амният](#)»,<sup>808</sup> ва дар ҷараёни "Ҳадафҳои рушди устувор (SDG)" -и Созмони Милали Муттаҳид, ки 18-19 сентябри соли 2023 баргузор гардид, илова карданд [Нақшаи сулҳи Исроил](#) ба рӯзномаи 7-солаи SDG. 19 сентябри соли 2023 президенти Иёлоти Муттаҳида Ҷо Байден дар Созмони Милали Муттаҳид суҳанронӣ кард, ки "[сарзамини Исроил бояд тақсим карда шавад, то ба ҳалли ду давлати муноқишаи Исроил ва Фаластин ноил шавад.](#)" Сипас 22 сентябри соли 2023 сарвазир Бенямин Нетаняху расман эълон кард, ки "[Исроил дар арафаи сулҳи таърихӣ бо Арабистони Саудӣ қарор дорад.](#)"<sup>809</sup>

→ Сипас, 7 октябри соли 2023, рӯзи охири Иди хаймаҳо (Суккот), Бенямин Нетаняху эълон кард ҷанг алайҳи Ҳамос пас аз он ки ҷангҷӯёни фаластинӣ дар Ғазза ба қаламрави Исроил ҳазорон мушак партоб карданд ва кушта шуданд ва ҳазорон нафарро маҷрӯҳ карданд. Ин ҷанг, ки ба назар мерасад иҷрошавии пешгӯии таронаи 83 мебошад, соли 50 руҳ дод. солҳо пас аз "ҷанги Йом Киппур", ки 6 октябри 1973 оғоз ёфт (Эзоҳ: Юм Киппур маънои "Рӯзи Кафолат").

<sup>808</sup> Дар интернет мақолаҳои Сулҳ ва Амниятро дар вебсайти расмии СММ ҷустуҷӯ кунед.

<sup>809</sup> Нетаняху дар СММ эълон кард, ки Исроил дар арафаи сулҳи таърихӣ бо Арабистони Саудӣ. (2023, 22 сентябр). Ахбори

Эзоҳ: Иди карнай дар тӯли ду рӯз баргузор мешавад, зеро моҳи нав метавонад дар ҳар рӯз пайдо шавад  
ки ҳеҷ кас намедонад, ки ин маънои онро дорад, ки омадани Писари Одам (ваҷҷуҳи аввал) метавонад бошад  
бо иди карнайхо алокаманд аст. Аммо тибқи қадвали таърихии ҷанг, ваҷҷи аввал метавонист дар иди Рӯзи кафорат (ҷанги Йом Киппур) ё дар иди хаймаҳо (Исроил-Ҷанги Ҳамос ба Суккот). Ба ибораи дигар, раҳти аввал метавонад «ҳар вақт» сурат гирад ва ҳеҷ кас намедонад  
рӯз ва соати он танҳо Падари Осмон аст.  
(Матто 24:36«Рӯз ва соати омадани Писари Одамро ҷуз Падари Осмонӣ касе намедонад.»)

- Ҳалокати ногаҳонӣ ҳамчун дӯзд дар замонҳои торик меояд  
1-ум 5:3Зеро вақте ки онҳо хоҳанд гуфт: Сулх<sup>G1515</sup> ва бехатарӣ (амният аз душманон ва хатарҳо),<sup>G803</sup>  
баъд нобудшавии ногаҳонӣ<sup>G3639</sup> ба сари онҳо меояд, чун азоби зани кудакдор;  
ва гурехта нахоҳанд шуд.  
1-ум 5:4 Аммо шумо, эй бародарон, дар торикӣ нестед, то ки он рӯз шуморо ҳамчун дӯзд бигирад.  
1-ум 5:5 Шумо ҳама кӯдакон ҳастед (писарон)<sup>G5207</sup> аз нур,<sup>G5457</sup> ва фарзандон (писарон)<sup>G5207</sup> аз руз:  
мо на аз шаб ҳастем ва на аз зулмот.

→ Агар «нақшаи сулҳи Исроил»-и онҳо бо эълони «Сулх ва амният» тавсиф шудааст 1-ум 5:3, он гоҳ ҳалокати ногаҳон (ки аз ҷониби шайтон аст, 1Кр 5:5) ба сари онҳо, ки дар зулмотанд, хоҳанд омад. Ин чорабинӣ ба эҳтимоли зиёд оғози он хоҳад буд мусибати бузург.

- Ба ибораи дигар, "Сулх ва амният" минбаъд дар ҳар фасли зимистони сол эълон карда шавад, ки аз он сабаб ахамияти калон дорад Матто 24:20-21:

Матто 24:20 Аммо дуъо кунед, ки гурезед (гурезед). зимистон, на дар рӯзи шанбе:  
Матто 24:21 Зеро он вақт хоҳад буд мусибати бузург,  
чунон ки аз ибтидои ҷаҳон то имрӯз набуд, нест ва нахоҳад шуд.

- Илова бар ин, нақшаи 7-солаи онҳо то соли 2030 дар "Чорҷӯбаи Созмони Милали Муттаҳид барои соли 2023" муфассал оварда шудааст. Конвенсия оид ба тағирёбии иқлим (COP28),<sup>1</sup> конфонси тарафҳои UNFCCC мебошад, ки аз 30 ноябр то 12 декабри соли 2023 баргузор мешавад (Тафсилот дар вебсайти расмии СММ дастрас аст).
- Сабаби ҷанг (барои гирифтани ғанимат)  
Ҳиз 38:8 Баъди ҷанг рузшуморо даъват мекунанд. Дар солҳои охир шумо ба замини онҳо хоҳед омад аз шамшер баргардонда аз мардуми бисъёре дар кӯҳҳои Исроил ҷамъ шуда буданд, ки харобии доимӣ буд; аз байни халқҳо бароварда шуданд ва акнун ҳамашон сиҳату саломат зиндагӣ мекунанд.

→ Ҷуҷ дар солҳои охир ба Исроил ҳамла хоҳад кард, ки пеш аз ҷанги Ҳармицидӯн бо роҳбарии Ҷуҷ,  
Русия - дар замони 44-умин президенти ИМА буданаш дар ҷангҳои гуногун ширкат дошт (аз ҷумла ҷанги Украина). Ӯ ҳамчун Ҷуҷ номида мешавад, ки барои оғози ҷанги ояндаи Яъҷуҷ ва Маъҷуҷ пайдо мешавад  
ҳамчун Антимасеҳ барои ҷанги Ҳармицидӯн, ки пас аз он хоҳад буд.

Ҳиз 38:9 Ту боло меравӣ, ту мисли тӯфон меоӣ, заминро мисли абр мепӯшонӣ, ту ва тамоми дастаат,  
ва бисъёр халқҳо бо шумо.

Ҳиз 38:10 Чунин мегуяд Худованд (<sup>H136</sup> 'ādōnāy) Худо (<sup>H3069</sup> y'hōvâ).  
«Дар он рӯз воқеъ мешавад, ки фикрҳо дар дили ту хоҳанд омад,  
ва шумо хоҳед нақшаи бад тартиб диҳанд»

Ҳиз 38:11 Ва ту хоҳӣ гуфт: "Ман бар зидди замин хоҳам рафт" дехаҳои бедевор;



Ман бар зидди онҳое хоҳам рафт, ки дар истироҳатанд, ки бехатар истикомат мекунад,  
ҳамаи онҳо истикомат мекунад **бе девор**, ва доштани **на панҷарана дарҳо**.

Ҳиз 38:12 Барои гирифтани ғанимат ва гирифтани сайд,  
ки дастӣ худро ба муқобили мавзёҳои бекорхобида, ки ҳоло аҳолинишинанд,  
ва бар зидди қавме ки аз халқҳо ҷамъ шудаанд,  
ки чорво ва мол гирифтаанд, дар миёнаи замин зиндагӣ мекунад.

→ Тавассути вохӯриҳои бузурги ҷаҳонӣ, ки ба ноил шудан ба ҳадафҳои «Сулҳ ва амният», иблис эҳтимол дорад  
эълони ҷамаи халқҳоро фиреб диҳед, то ба нақшаи сулҳи дурӯғ ва бади онҳо бовар кунанд (масалан, Сарвазир Бенямин Нетаняху 18-19 сентябри соли 2023). Шояд ин Исроилро ба он тела диҳад монеахоро дар тамоми соҳили гарбии даръёи Урдун бартараф намуда, имкон медиҳад, ки он ба деҳаҳои деворбоб дар болои а давраи муайяни вақт.<sup>810</sup>

-Дар ҳоле ки роҳбарон барои сулҳи бардурӯғ фарёд мезананд, харобии ногаҳонӣ (1-ӯм 5:3) ё ҷанг эҳтимоли зиёд дорад  
мешикананд, ва он як лаҳзаи комил барои Антимасеҳ хоҳад буд, ки ба саҳна ошкор шавад.

Ҳиз 38:13 Сабо,<sup>811</sup> Дедан,<sup>812</sup> (ё Арабистони Саудӣ)  
ва тоҷирони Таршиш (Иёлоти Муттаҳида, Аврупои Ғарбӣ),<sup>813</sup>  
ва ҳамаи шерони ҷавони онҳо ба ту хоҳанд гуфт:  
'Оё барои гирифтани ғанимат омадаед? Оё шумо ширкататонро барои гирифтани тўйма  
ҷамъ кардаед,  
нукраю тиллоро кашондан, чорво ва молро гирифта бурдан, ғанимати қалон гирифтани?'

- Ба иттифоқиёни Исроил (ИМА ва Аврупои Ғарбӣ) ин захираҳои фаровон сабаби ҳамлаи Ҷуҷ ва Маъҷуҷ ба Исроил доништа мешаванд.

→ Моҳи октябри соли 2015 дар теппаҳои Ҷўлан қони азими нафт кашф шуд ва аз соли 2020, Исроил бо Миср барои содироти гази табиӣ ба Миср ба маблағи 15 миллиард доллар тавофуқ ҳосил кард, ки аз он худаш онро содир мекунад  
ба мамлакатҳои Европа фиристода мешавад. Сипас, дар соли 2023 Исроил розӣ шуд, ки гази табиӣ худро афзоиш диҳад  
содирот ба Миср.

→ Украина дорои дувумин бузургтарин захираи маълуми газ дар Аврупо аст ва як содиркунандаи асосии гази қиматбаҳост  
металлҳо ба монанди литий, инчунин ғизои ҷаҳонӣ ба монанди ҷуворимакка ва гандум.  
Чунон ки барои Исроил аст, ҳақиқӣ  
Сабаби ғасби ғайриқонунии Қрим аз ҷониби Русия аз соли 2014, ки ба қаламрави Русия табдил ёфт  
хуҷум ба Украина дар соли 2022 метавонад аз захираҳои бузурги табиӣ (энергетика, металлҳои қиматбаҳо,  
ва хоҷагии кишлок) дар Украина мавҷуданд.

<sup>810</sup>Ба "[Расми 19-2] Монеаи Исроил дар соҳили Ғарбӣ" нигаред.

<sup>811</sup>Миллат дар ҷануби Арабистон.

<sup>812</sup>Ҷое дар ҷануби Арабистон.

<sup>813</sup>Сомона номаълум аст, аммо шояд дар Кипр ё Испания.



- Сабаби дигари ҳамлаи Русия ба хоҳиши пайвастан ба Созмони Паймони Атлантикаи Шимолӣ (НАТО) рабт дорад.<sup>814</sup> инчунин Иттиҳоди Аврупо (ИА)<sup>815</sup> аз соли 1995 Русия ба густариши НАТО муҳолиф аст.

→ Азбаски Украина шарикҳои наздики НАТО аст, НАТО ҳамлаи ғайриинсонии Русияро маҳкум кардааст

Украина. Бо назардошти иқтидори ҳарбии худ Штатҳои Муттаҳида (Америка) роли калон бозиданддар

ки дар соли 1949 ташкил карда шудани иқтидори ҳарбии НАТО.

---

<sup>814</sup>Рӯйхати кишварҳои узви НАТО аз моҳи сентябри соли 2023: Албания, Белгия, Булғористон, Канада, Хорватия, Чехия, Дания,

Эстония, Финляндия, Фаронса, Олмон, Юнон, Маҷористон, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Черногория,

Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Ҷумҳурии Македония, Руминия, Словакия, Словения, Испания, Туркия, Иёлоти Муттаҳида

Шоҳигарии Муттаҳида ва Иёлоти Муттаҳида.

<sup>815</sup>Рӯйхати Иттиҳоди Аврупо (ИА) аз моҳи сентябри соли 2023: Австрия, Белгия, Булғористон, Хорватия, Ҷумҳурии Кипр, Ҷумҳурии Чех,

Дания, Эстония, Финляндия, Фаронса, Олмон, Юнон, Маҷористон, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта,

Нидерландия, Полша, Португалия, Руминия, Словакия, Словения, Испания ва Шветсия.

-Садом ва Амора пеш аз рӯзи Худованд (Паёми Худо ба як банда)

- Дар моҳи сентябри соли 1984, Думитру Дудуман, пастори Руминия, аз Худо дар бораи ҳукми Бобил (Амрико) чунин паём гирифт.<sup>816</sup>

(1)	Ба ин равед. Дар паҳлӯяш ман ба чизе савор шудам. Ман намедонам, ки ин чӣ буд. Ман ҳам медонам, ки хоб набудам. Ин хоб набуд. Ин рӯё набуд. Ман ҳамон тавре ки ҳоло ҳастам, бедор будам.
-----	--

- (1) Дар рӯзҳои охир, Худоё Рӯҳи Худо ба бадани ҷисм мерезад, пеш рузи бузург ва барҷастаи Худованд.

Аъмол 2:17 «Ва он дар рӯзҳои охир воқеъ хоҳад шуд, мегӯяд Худоё,

Ман аз худ мерезам Рӯҳ бар тамоми ҷисм:

ва писарон ва духтарони ту нубувват хоҳанд кард, ва ҷавонони ту рӯёҳо хоҳанд

дид,

ва пирони шумо хобҳо хоҳанд дид:

Аъмол 2:18 Ва бар ман хизматгори ва бар ман канизони Ман дар он айёми худ мерезам Рӯҳ;

ва хоҳанд кард нубувват кардан:

Аъмол 2:19 Ва дар осмон мӯъҷизот нишон хоҳам дод, ва аломат дар замин дар поён;

хун ва оташ ва бухори дуд;

Амал 2:20 Офтоб ба торикӣ ва моҳ ба хун мубаддал хоҳад шуд,

пеш аз он рӯзи бузург ва барҷастаи Худованд биёед:

(2)	<p>Вай ба ман тамоми Калифорнияро нишон дод ва гуфт: "Ин Садӯм ва Амӯра аст! Ҳамаи ин, дар як рӯз он сӯзон хоҳад шуд! Ин гуноҳ ба муқаддасот расид." Баъд ӯ маро ба Лас Вегас бурд. «Ин Садӯм ва Амӯра аст, дар як рӯз он сӯхта хоҳад шуд». Баъд вай ба ман штати Нью-Йоркро нишон дод. "Оё ту медонӣ, ки ин чист?" — пурсид ӯ. Гуфтам: «Не». Ӯ гуфт: "Ин Нью Йорк аст. Ин Садӯм ва Амӯра аст! Дар як рӯз он сӯзонида мешавад." Сипас ӯ ба ман тамоми Флоридаро нишон дод, "Ин Флорида аст." гуфт ӯ. «Ин Садӯм ва Амӯра аст! Дар як рӯз он сӯхта хоҳад шуд».</p> <p>Баъд ӯ маро ба хона баргардонд, ба санге, ки мо сар карда будем. «<u>ДАРЯК РҶЗОН МЕСУЗОНАД!</u> Ҳамаи инро ман ба ту нишон додам» — гуфтам: «Чӣ тавр месузад?» Гуфт: «Он чиро, ки ман ба ту мегӯям, ба ёд овар, зеро ту дар телевизион, радио ва дар калисоҳо меравӣ. Шумо бояд бо овози баланд дод кунед. Натарс, зеро ман бо ту хоҳам буд.» Гуфтам: «Чӣ гуна метавонам биравам? Кӣ маро дар Амрико медонад? Ман дар ин ҷо касеро намешиносам." Гуфт: "Худат хавотир нашав. Ман пеш аз ту меравам. Ман дар калисоҳои Амрико бисёр табобат хоҳам кард ва дарҳоро барои шумо мекушоям. Аммо гайр аз он чизе ки ман ба шумо мегӯям, дигар чизе нагӯед. Ин кишвар месӯзад!"</p> <p>Гуфтам: «Ту бо калисо чӣ қор мекунӣ?» Ӯ гуфт: "Ман мехоҳам калисоро наҷот диҳам, аммо калисоҳо маро тарк карданд". Гуфтам: "Чӣ гуна туро тарк карданд?" Ӯ гуфт: "Мардум худро ситоиш мекунанд. Шаъну шарафери, ки мардум бояд ба Исои Масеҳ бидиҳад, ба гардани худ мегиранд. Дар калисоҳо талоқҳо ҳастанд. Дар калисоҳо зино ҳаст. Дар калисоҳо ҳамчинсароён ҳастанд. Исқоти ҳамл вучуд дорад. дар калисоҳо ва ҳама гуноҳҳои дигар, ки имконпазир аст.</p> <p>Аз сабаби ҳамаи гуноҳҳо ман баъзе аз калисоҳоро тарк кардам. Шумо бояд бо овози баланд дод занед, ки онҳо бояд ба гуноҳи худ хотима диҳанд. Онҳо бояд ба сӯи Худованд рӯй оваранд. Худованд аз бахшидан хаста намешавад. Онҳо бояд ба Худованд наздик шаванд ва зиндагии пок дошта бошанд. Агар онҳо то кунун гуноҳ карда бошанд, бояд ба он хотима диҳанд ва ҳаёти навро оғоз кунанд, тавре ки Китоби Муқаддас ба онҳо мегӯяд, ки зиндагӣ кунанд».</p>
-----	--

<sup>816</sup>Дастӣ вазоратҳои кӯмак, Паём барои Амрико, [https://www.handofhelp.com/vision\\_1.php](https://www.handofhelp.com/vision_1.php).

Ман гуфтам, ки Амрико чӣ гуна месузад? Амрико тавонотарин кишвари ин ҷаҳон аст. Чаро моро барои сӯхтан ба ин ҷо овардӣ? Чаро ақаллан иҷозат надодӣ, ки мо дар он ҷое, ки ҶАМАИ Дудуманҳо мурданд, бимирем?»

(2) Амрико, ки тавонотарин кишвари ҷаҳон аст, оташ хоҳад зад.

-Худоё сарнагун хоҳад кард **Бобил** монанди **Садӯм** ва **Амӯра**.

Ишо 13:19 Ва **Бобил**, ҷалали салтанатҳо, зебоии олиҷаноби **Калдониён**, чун кай мешавад **Худоё**<sup>H430</sup> сарнагун кард **Садом** ва **Амора**.

-Худоё гуноҳҳои «Бобили бузургро ба ёд овард (Ваҳй 18:4)» Пас балоҳои вай ворид хоҳанд шуд

**1 рӯз**: марг, андӯх ва гуруснагӣ. Ҷ барои корхояш ба вай дучанд подош медиҳад.<sup>817</sup>

-**Масех** омада, дар 1/2 ҳафтаи 70-уми Дониёл корҳои зиштро хароб кард, ва Ҷ ин корро то охири ҷанг, ки охири ҳафтаи 70-уми Дониёл аст, идома хоҳад дод, барои мардум ва шаҳри муқаддас му-айян кардааст.<sup>818</sup>

(3) Вай гуфт: "Инро дар хотир доред, **Думитру**. Ҷосусони Русия кашф карданд, ки анборҳои ҳастай дар Амрико кӯҷоянд. Вақте амрикоиҳо фикр мекунанд, ки ин сулҳу амният аст - аз миёнаҳои кишвар, бархе аз мардум ба муборизаи зидди ин кишвар шурӯъ мекунанд. ҳукумат. Ҳукумат бо проблемаҳои дохилӣ машғул мешавад. Баъд аз укёёнус, аз Куба, Никарагуа, Мексика,...» (У ба ман ду мамлақати дигарро гуфт, вале ман дар хотир надорам, ки онҳо чӣ гуна буданд.) «... анборҳои ядроиро бомбаборон мекунанд, вақте ки онҳо тарканд, Америка месузад!».

"Шумо бо чӣ кор хоҳед кард **Калисои Худованд**? Онҳоеро, ки ба сӯи ту рӯ меоваранд, чӣ гуна наҷот хоҳӣ дод?" Гуфтам: «Ба онҳо бигӯй: чӣ гуна ман се ҷавонро аз кӯраи оташ наҷот додам ва Дониёлро дар оғи шерҳо наҷот додам, ҳамин тавр аст. тавре хоҳам кард **захира кунед онҳо**."

Фариштаи Худованд низ ба ман гуфт: "Ман ин кишварро баракат додам, ки ба хотири мардуми яҳудие, ки дар ин кишвар ҳастанд. Ман дар ин кишвар ҳафт миллион яҳудӣ дорам, аммо онҳо намехоҳанд Худовандро эътироф кунанд. Онҳо намехоҳанд. Худоро барои баракатҳое, ки дар ин кишвар гирифтаанд, шукр гӯянд. Исроил намехоҳад Исои Масехро эътироф кунанд. Онҳо ба мардуми яҳудиеи Амрико бовар доранд."

(3) Дар ҳоле, ки амрикоиҳо бо идеяи глобалист дар бораи "сулҳ ва амният (ниг. ба саҳифаи 320)" фирефта мешаванд. ба кишвар'санборҳои ядроиро русҳо бомбаборон мекунанду Америка месузанд, вале

**Калисои Худованд** мешавад **наҷот дод**.

→Тибқи ин пешгӯӣ, **(1-ум) ба вачд омадани 144,000** эҳтимол дорад, вақте ки Амрико рӯй медиҳад месӯзад.

• Азбаски писарони Малакут фарзандони нур ва рӯз ҳастанд, ин ҳамлаҳо наметавонанд ба онҳо мисли се ҷавони аз кӯраи оташин афтодаанд. **Дониёл 3**.

→Яъқуб, марди ҷисм, дар «зулмот (ё шаб)» тааллуқ дошт, ки онро нури иҷорадеҳ идора

мекунанд (Ҳастӣ 1).

Дар Ҳастӣ 32:24, Яъқуб бо марде мубориза мебард<sup>H376</sup>, ки ӯ бо номи "**Худоё**"<sup>H430</sup> дар Ҳастӣ 32:30.

**Мард** (Стронг H376) ба "шавҳар ё" ишора мекунанд **хаётаз чон**.» Ҷамин тариқ, Яъқуб ғолиб меояд

байни **Худоё** (Рӯх, Jhn4:24) ва мардон (гӯшт) маънои Яъқубро дорад **хаёт** дар ҷисми ӯ таслим мешавад<sup>H5337</sup> ба

<sup>817</sup>Ба "Ваҳй 18:5-8) **Гуноҳҳои Бобилро Худованд Худо доварӣ мекунанд**."

<sup>818</sup>Ба «Оқибати зишти харобӣ (ҳафтаи 70-уми Дониёл, Дон 9:24-27)" боби 12.

ҷони ӯ, ва маънои «бартарӣ доштааст»<sup>Н3201</sup> "барои ғолиб омадан сабр кардан" аст. Яъқуб аз Худо илтиҷо кард то ӯро аз идора кардани нури хурд ба нури бузургтаре, ки сарчашмаи он аст, раҳо кунад **аст Худоё** («Бигзор нур бошад», [Ҳастӣ 1:3](#)). Яъқуб агар Худоро рӯ ба рӯ мекунд, мемурад дар ҳоле ки бо нури хурдтар ҳукмронӣ мекард (дар зери қонун), аммо ҳаёти ӯ нигоҳ дошта шуд, зеро ӯ ғолиб омад бо нури бузургтар ҳукмронӣ кардан (дар зери нури Худо ё зери файзи Худо, [Ҳастӣ 32:30](#)).<sup>819</sup>

(4)	Аммо, вақте ки Амрико месӯзад, Худованд Чин, Ҷопон ва дигар миллатҳоро ба муқобили русҳо бармеангезад. Онҳо русҳоро зада, то ба дарвозаи Париж тела медиханд. Дар он ҷо онҳо шартнома мекунанд ва русҳоро сарварӣ хоҳанд кард. Он гоҳ онҳо бар зидди Исроил муттаҳид мешаванд.
-----	--

- (4) Русҳо пешвоён хоҳанд шуд, ки халқҳои ғайрияҳудиёно барои ҳамла ба Исроил муттаҳид кунанд.
- Аҳамият диҳед, ки русҳо Маҷҷуро (ҳамаи онҳое, ки бо Худо пешвоёни Русия меҷанганд) ба Исроил ҳамла хоҳанд кард, аммо Ҷуҷ подшоҳи Маҷҷур хоҳад буд.<sup>820</sup>

(5)	<b>Вақте ки Исроил дарк мекунад, ки дар паси худ қудрати Амрико надорад, вай метарсад. Он вақт вай хоҳад кард ба Масеҳ рӯй оваред барои наҷот.</b>
-----	--

- (5) Вақте ки Амрико наметавонад қўмак кунад, **Исроил** рӯй хоҳад дод **Масеҳ** барои наҷот. [Амал 2:20](#) *Ва воқеъ хоҳад шуд, ки ҳар кӣ исми Худовандро бихонад, наҷот хоҳад ёфт.* [Аъмол 2:21](#) *Ва воқеъ хоҳад шуд, ки ҳар кӣ даъват кунад **номи Худованд** наҷот хоҳад ёфт.*

- Исо яҳудиёно (шарикон ва фарисиён) риёкорон, морҳо ва насли морҳо меномад, зеро онҳо писарони касоне ҳастанд, ки паёмбаронро куштанд, вале онҳо қабрҳои анбиёро месозанд ва қабри одилонро оро диҳед. Исо ба онҳо мегӯяд, ки яҳудиён Исоро нахоҳанд дид, то даме ки бигӯянд: **Муборак аст Он ки ба исми Худованд меояд,** ин маънои онро дорад, ки онҳо (Исроил) Исоро нахоҳанд дид, то даме ки онҳо дар файз дар шинохти Худованд ва Наҷотдиҳандаи мо Исои Масеҳ инкишоф ёбанд ва қабул кунанд **Худованд** ҳамчун Наҷотдиҳандаи онҳо.<sup>821</sup>

- Онҳое, ки ба исми Худованд меоянд (Яҳува)<sup>Н3068</sup> аз хонаи Худованд баракат ёфтанд ([Заб 118:26](#)). Аввалин донаҳои замин ба хонаи Худованд Худо оварда мешаванд, ки ҳаёти шумост **ё Масеҳ** ([Такрори Шариат 30:20](#), [Кол 3:4](#)). мо **Худованд** ва **ӯ Масеҳ** пас аз садо додани карнай фариштаи 7-ум салтанати ҷаҳонро барқарор хоҳад кард ([Ваҳй 11:15-16](#)) чунон ки доварӣ бар подшоҳии ҷаҳон (ё шаҳри бузурги Бобил), ки дар як соат фурӯ хоҳад рафт ([Ваҳй 18:10-20](#)).

Рӯзе фаро мерасад, ки ғолибон (нахустин меваҳо, муқаддасон ва боқимондаҳое, ки **аз они Масеҳ** ҳама чизро мерос хоҳад гирифт **Худоё** ([Ваҳй 21:7](#)). Аз ин рӯ, онҳо бо салтанат ва салтанат баракат хоҳанд ёфт ва бузургии салтанати зери тамоми осмон ба қавми муқаддасони Ҳаққи Таоло дода хоҳад шуд, ки подшоҳии онҳо подшоҳии абадӣ аст ва ҳама салтанатҳо ба онҳо хизмат мекунанд ва итоат мекунанд. ӯ ([Дон 7:27](#)).<sup>822</sup>

(6)	<b>Он вақт Масеҳ меояд.</b> Сипас, <b>калисо Исоро дар ҳаво пешвоз мегирад,</b>
-----	---

<sup>819</sup>Видео 6. «Исроил ва банӣ-Исроил».

[www.therhemaofthelord.com/course2/6-the-book-of-the-generations-from-adam-to-jesus-the-sons-of-israel-israel/](http://www.therhemaofthelord.com/course2/6-the-book-of-the-generations-from-adam-to-jesus-the-sons-of-israel-israel/).

<sup>820</sup>Аз "Ҳармиҷидун" гирифта шудааст (аз ҷумла Яъҷуҷ ва Маъҷуҷ ва омадани Исои Масеҳи Худованд). [Забур 83](#))» аз боби

<sup>821</sup>Гирифташуда аз "[Паёми ниҳой] Сирри Масеҳ (Гуриянҳо, тамоми халқҳо)" ё

Видеои 16. Ғарбҳо, тамоми халқҳо 7/10. [www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/](http://www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/).

<sup>822</sup>Гирифта аз «(1) фарорасии рӯзе, ки мунофиқон мегӯянд: «Муборак аст Он ки ба исми Худованд меояд.» боби 10.

(6) Вақте ки Масеҳ меояд, калисо бо Худованд дар ҳаво мулоқот хоҳад кард.

→ Эхтироми дуюм барои муқаддасони мусибати бузург вақте рӯй хоҳад дод, ки Исроил ба Худованд рӯ меоварад  
(ки пеш аз он рӯй медиҳадрехтаназ 7 шиша).

- Вақте ки карнайи охирин садо медиҳад (карнайи 7-ум),<sup>823</sup> Худованд бо овози фаришта ва бо карнай фуруд меояд Худоё, ва мурдагон дар Масеҳ (онҳое, ки дар хоб буданд Масеҳ дар майдони хуне, ки бо хуни Худ харидааст) аввал эҳёё хоҳад шуд. Ҷасади муқаддасони муқаддас, ки зиндаанд, дар якҷоягӣ бо онҳое, ки хобидаанд, дар абрҳо барои пешвоз гирифта мешаванд (бароварда мешаванд) Худованд дар ҳаво, ва мо ҳамеша бо он хоҳем буд Худованд.<sup>824</sup>

(7)	ва онҳоро бо Худ ба кӯҳи Зайтун бармегардонад. Дар ҳамин вақт, <u>чанги Ҳармичидӯн</u> мубориза бурда мешавад."
-----	--

(7) Худованд ҳамаи муқаддасони Худро аз осмон ба кӯҳи Зайтун хоҳад овард, ки чангро оғоз мекунад  
Ҳармичидӯн.

- Кӯҳи Зайтун дар он ҷоест, ки Худованд Исои Масеҳ бо тамоми муқаддасонаш аз осмон фуруд хоҳад омад, то барои боқимондаҳои дар замин боқӣ монда чанг кунад.  
- Шамшери тез (рема)<sup>825</sup> аз даҳони Ё берун хоҳад омад, ки халқҳоро бо он бизанад, ва Ё Худаш онҳоро бо асои оҳанин ҳукмронӣ хоҳад кард ва шаробфурӯши хашм ва ғазабро поймол хоҳад кард  
аз Худои Қодир.  
- Вақте ки рӯзи Худованд (Худованд) фаро мерасад, пойҳои Худованд Худои Қодири Мутлақ дар болои меиштад  
кӯҳи Зайтун, ки пеш аз Ерусалим дар шарқ аст, ва кӯҳ аз нисфи он тақсим карда мешавад шарқ ба ғарб водии хеле бузургро ташкил медиҳад, ки нисфи кӯҳ ба шимол ва ним ҳаракат мекунад  
ба ҷануб (Зек 14:4).  
• Хамаи халқҳо хоҳанд дид Худованд (Худованд) бо чашмони табиашон вақте ки пои У бар кӯҳи Зайтун дар рузи Худованд, ва онҳо хоҳанд донист Худованд Худои Қодири Мутлақ Ёст, ки бар зидди халқҳои ғайрияҳудиён чанг хоҳад кард чанги Ҳармичидӯн.  
- Ҳукм муқаррар хоҳад шуд, ва зиддимасеҳ ҳукмронӣ (Ҳукумати ягонаи ҷаҳонӣ) гирифта мешавад  
дур, то охир истеъмол ва нобуд карда шавад (Дон 7:26).

(8)	Вақте ки ман ин ҳамаро шунидам, гуфтам: «Агар дар ҳақиқат фариштаи Худованд бошӣ ва ҳар чизе ки ба ман гуфтӣ, рост бошад, пас ҳар он чизе ки ту гуфтӣ, бояд дар Китоби Муқаддас навишта шавад». Гуфт: «Ба ҳама бигӯед, ки аз он бихонанд <u>Ирмиё 51:8-15</u> , <u>Ваҳй боби 18</u> , ва <u>Закариё боби 14</u> , ки дар он ҷо Масеҳ бар зидди соҳибони замин меҷангад. <u>Баъди Ёғалаба</u> , - гуфт фаришта, - яке хоҳад буд <u>рама</u> ва як <u>Чупон</u> .
-----	--

(8) Пас аз пирӯзии Ё, яке хоҳад буд рама ва як Чупон.

<sup>823</sup>Муроҷиат кунед 1-ум 4:16&1Қр 15:52.

<sup>824</sup>Ба "[Расми 1-в]" ё Видеои 45 муроҷиат кунед. "6. Кафорат".  
[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/45-the-feasts-of-the-lord-6-atonement/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/45-the-feasts-of-the-lord-6-atonement/).

<sup>825</sup>Видео 20. «(Гилоф, шамшер ва шамшери дудам)».  
[www.therhemaofthelord.com/sword/20-a-sharp-sheath-sword-two-edged-sword-2/](http://www.therhemaofthelord.com/sword/20-a-sharp-sheath-sword-two-edged-sword-2/).

- Хурдшоҳ(зиддимасех) бар зидди муқаддасон ҷанг хоҳад кард, ва бар онҳо ғалаба хоҳад кард, то даме қадими айём бо лашкарҳои дар осмон меояд, ки аз паи ӯ савори аспҳои сафед, либоси катони маҳин, сафед ва пок доранд (Ваҳй 19:14). Касе, ки ҷомааш мисли барф сафед аст Худои Қодир<sup>826</sup> (Заб 68:14), Наҷотдиҳанда Исои Масех, Барра (арнион),<sup>827</sup> мо Худовандо ва Наҷотдиҳанда Исои Масех (Ваҳй 5:11).<sup>826</sup>
- Онҳое, ки аз «мусибати бузург» ҷойгир шудаанд либосҳои сафед, онҳоро шуста ҷомаҳо, ва онҳоро сохтанд сафеддар хуни Барра (арнион).<sup>827</sup> Ин гӯсфанд (арнион), ки дар байни тахти Худоё, онҳо мегардад Чупон, таъом додан онҳо ва роҳбарӣ мекунад онҳоро ба чашмаҳои зиндаи обҳо. Ва Худоё тамоми ашкро аз чашмонашон пок мекунад.<sup>828</sup>
- Як ҳукм сохта шуда буд ба манфиати муқаддасони муқаддас дода шудааст баландтарин (Худоё), ва вақташ фаро мерасад муқаддасон доштан салтанат (Дон 7:21-22).  
→ Салтанат ва ҳукмронӣ, ва бузургии салтанатҳо дар зери тамоми осмон мешавад ба мардум дода шудааст аз муқаддасон аз баландтарин (Худоё). аз они Худо салтанат салтанати абадӣ аст, ва ҳамаи салтанатҳо ба ӯ хизмат хоҳанд кард ва ӯро мешунаванд (Дон 7:27).

(9)	Ба нур лозим намеояд. <u>Барраи Худо</u> мешавад <u>Нур</u> . На беморӣ, на ашк ва на марг. Он ҷо танҳо шодии абадӣ хоҳад буд ва <u>Худоё</u> мешавад <u>ҳоқим</u> . Танҳо як забон хоҳад буд. Танҳо як суруд. Ва ба тарҷумон лозим нест!
-----	---

(9) Танҳо вуҷуд дорад абадӣ шодӣ Дар он ҷо Барраи Худо Нур аст.

- Салтанати абадӣ<sup>829</sup>  
-Зани Барра дар кӯҳи бузург ва баланд дар осмон аст, ки шаҳри бузурги зодгоҳи вай аст, Ерусалими муқаддас,<sup>830</sup> дар куча Худованд Худои Қодир Мутлак (Худованд ва Наҷотдиҳанда Исои Масех) ва Барра (шам аз ҷалоли Худо мунаввар) маъбад мебошанд.<sup>831</sup>

#### -Ҷанги Ҳармицидӣ

(Аз рӯи луғати ибронӣ дубора тарҷума шудааст)

Ҳиз 38:14 «Пас, эй писари одам, нубувват кун ва бигӯй Яъҷуч,  
Чунин мегуяд Худованд (ʾădōnāy)<sup>H136</sup> ХУДО (yʾhōvā).<sup>H3069</sup>

«Дар он рӯз, ки қавми Ман Исроил дар амн сокин хоҳанд шуд, оё шумо инро намедонед?»

Ҳиз 38:15 «Он гоҳ ту ва мардуми бисъёре бо ту аз макони худ аз тарафи шимол хоҳед омад,  
ҳамаи онҳо савори аспанд, як ротаи бузург ва армияи бузург».

Ҳиз 38:16 «Шумо бар зидди халқи Ман хоҳед омад Исроил мисли абр, барои пушонданн замин.  
Дар айёми охир Ман шуморо бар зидди замини Худ хоҳам овард, то халқҳо Маро хоҳанд

шинохт,

вақте ки ман дар ту муқаддас шудам, Ояъҷуч, дар пеши назари онҳо».

→ Худованд Худо дар айёми охир Ҷуҷро бар замини Худ хоҳад овард.

<sup>826</sup>Ба «Қадими айём» аз боби 13 нигаред.

<sup>827</sup>Ба "Ваҳй 7:13-15» А-соне, ки аз мусибати бузург мебароянд, дар тан либоси сафед доранд.»

<sup>828</sup>Ба "Ваҳй 7:16-17» Барра онҳоро мечаронад ва ба чашмаҳои зиндаи об мебарад.»

<sup>829</sup>Фаҳмидани "[Расми 21-2] Хаймаи нав дар осмон ва маъбади Худо."

<sup>830</sup> Барои фаҳмидани он ки чӣ тавр ҷалолҳои гуногун ба маъбад оварда мешаванд, ба «Халқи Худо ба хаймаи муқаддас дохил мешаванд.

Худоё, ҷалолҳои гуногун оварад,» ва «Аз тани мулки паст то бадани шариф» аз «(Ваҳй 21:27) Онҳое, ки дар китоби ҳаёти Барра,» пас диаграммаи "[Расми 21-2]"-ро фаҳмед.

<sup>831</sup>Гирифта аз "Ваҳй 21:23» Ҷалоли Худо (дар шаҳри бузург).»

- Чанги Ҳармицидӯн ([Зек 14:1–5](#))

(Рӯзи Худованд)

[Зек 14:1](#) Инак, [рӯзи Худованд](#) мада истодааст,

ва ғанимати ту (аз ту гирифта) дар миёни ту тақсим хоҳад шуд.

[Зек 14:2](#) Зеро ки Ман ҳамаи халқҳоро ҳам хоҳам кард, то ки бо онҳо чанг кунанд [Ерусалим](#);

ва шаҳр забт карда, хонаҳо тирборон карда мешаванд, ва занон валангор хоҳанд шуд;  
ва нисфи шаҳр ба асирӣ хоҳанд рафт,

вале бақияи мардум аз шаҳр бурида нахоҳад шуд.

→ Чанги Ҳармицидӯн, ки халқҳои ғайрияҳудӣ (Маҷӯҷ) бо Ерусалим хоҳанд зад,  
дар рӯзи Худованд сар кунед. Ҳарчанд шаҳр, хонаҳо ва занон гирифта хоҳанд шуд, ва  
нисфи шаҳр асир шуд, боқимондаи мардум аз шаҳр қанда нахоҳад шуд.

[Зек 14:3](#) Он гоҳ хоҳад [Худованд](#) пеш равед, ва бар зидди он халқҳо чанг кунед, чунон ки дар рӯзи чанг  
мечангид.

[Зек 14:4](#) Ва дар он рӯз пойҳои ӯ хоҳанд истод [кӯҳи Зайтун](#), ки пештар [Ерусалим](#) дар шарқ,

ва [кӯҳи Зайтун](#) дар миёни он ба самти шарқ ва ғарб печида хоҳад шуд,

ва водии хеле бузурге хоҳад буд;

ва нисфи кӯҳ ба тарафи шимол ва нисфи он ба тарафи қануб дур хоҳад шуд.

[Зек 14:5](#) Ва шумо ба водии кӯҳистон хоҳед рафт; зеро водии кӯҳҳо то Азал хоҳад расид;

Оре, шумо, чунон ки аз пеш аз заминчунбӣ дар айёми Узиё подшоҳи Яҳудо гурехтаед,

гурехтед.

ва [Худованд](#) ([Худованд](#))<sup>H3068</sup> ман [Худоё](#) ('[Лоҳим](#))<sup>H430</sup> хоҳанд омад, ва ҳамаи муқаддасон бо ту.

→ [Худованд](#) тамоми халқҳоро барои чанг бар зидди Ерусалим ҳам хоҳад кард, ва берун  
рафта, чанг хоҳад кард

бар зидди онҳо, ки чанги Ҳармицидӯн аст ([Ваҳй 16:16](#)).

→ Дар рӯзи [Худованд](#) ([Худованд](#)), пойҳои [Худованд](#) устувор хоҳад монд [кӯҳи Зайтун](#), ва

[Худованд](#) ([Худованд](#))<sup>H3068</sup> ман [Худоё](#) ('[Лоҳим](#))<sup>H430</sup> ё ([Худованд Исои Масех](#))

бо тамоми ӯ хоҳад омад [муқаддасон](#).

- Бинобар ин, [Худованд Исои Масех](#)<sup>832</sup> дарояд [рӯзи Худованд](#) ва барои чанги Ҳармицидӯн  
мубориза хоҳад бурд.

- Чангҳо, аз ҷумла Яъҷӯҷ ва Маъҷӯҷ

[Заб 83:1](#) [Суруд ё таронаи Осиф.] Хомӯш макун, эй [Худоё](#):<sup>H430</sup>

ором набош, ва ором набош, [Худоё](#) (!).<sup>H410</sup>

[Заб 83:2](#) Зеро инак, душманонат ошӯб мезананд, ва душманони ту сар бардоштаанд.

[Заб 83:3](#) Бар зидди қавми ту машварат карданд ва бар ниҳони ту машварат карданд.

[Заб 83:4](#) Гуфтанд: «Биёед, онҳоро аз миллате дур кунем»;<sup>H1471</sup>

ки номи Исроил дигар дар хотир намонад.

[Заб 83:5](#) Зеро ки онҳо бо як ризоият машварат кардаанд: онҳо бар зидди ту иттифоқ меафтанд;

→ Душманони Худо бо якдигар иттифоқ мебандад, то халқ ва миллати Худоро дар рӯи замин нест кунанд.

- Рӯйхати давлатҳое, ки ба чанг ҳамроҳ мешаванд

[Заб 83:6](#) [Хаймаҳои Адӯм](#) ва [истоилиён](#); аз [Мӯоб](#) ва [Ҳоҷариниён](#);

[Заб 83:7](#) [Ҷабал](#) ва [Аммӯн](#) ва [Амолек](#); [фалиштиён](#) бо [сокинони Сӯр](#);

[Заб 83:8](#) [Ассур](#) низ ба онҳо пайваст: онҳо кӯдаконро (писаронро) холп кардаанд.<sup>H1121</sup> аз [Лут](#). [Села](#).

[Заб 83:9](#) Бо онҳо [мисли Мидьён](#) рафтор кунед; [Чун Сисро](#) ва [Ёбин](#), дар рӯди [Кисун](#);

[Заб 83:10](#) Ки дар [Эндор](#) [нобуд шуданд](#): онҳо [мисли поруи замин](#) ([замин](#)) шуданд.<sup>H127</sup>

---

<sup>832</sup>Аз «Соати 2-юм, соати 3-юм ва соати 4-ум» гирифта шудааст. Шумо метавонед дар бораи рӯзи ӯ тахмин кунед пас аз омӯзиши «Тафсири Ваҳй аз ҷониби Логос ва Рема» пайдо мешавад.



→ Миср, Ашшур ва Исроил ба рӯйхати халқҳои ғайрияҳудӣ, ки ба ҷанг ҳамроҳ мешаванд, дохил карда нашудаанд, бинобар ин онҳо хушбахтанд.

Ишя 19:24 Дар он рӯз Исроил сеюм бо Миср ва бо Ашшур,

ҳатто баракат дар миёни замин (замин):<sup>H776</sup>

Ишо 19:25 кӣ Худованди лашкарҳо баракат медиҳад, ки

Муборак бошад Миср халки ман, ва Ашшур қори дасти ман, ва Исроил мероси ман.

- Ҷанги Ҳармицидӯн (Заб 83:11–18)

Заб 83:11 Бузургони онҳоро мисли Ореб ва мисли Зееб бисоз; Оре, ҳамаи мирони онҳо мисли Забах ва мисли

Салмунно.

Заб 83:12 Ки гуфт: «Ба худ гирем хонаҳои Худо дар ихтиёр.

Заб 83:13 Эй ман Худоё,<sup>H430</sup> онҳоро мисли чарх созад; чун коса пеш аз шамол.

Заб 83:14 Чун оташ ҳезумро месузонад, ва чунон ки шӯъла кӯҳҳоро аланга мезанад;

Заб 83:15 Пас онҳоро бо тӯфони худ таъқиб кун ва бо тӯфони худ онҳоро битарсон.

Заб 83:16 Чеҳраҳоишонро аз шарм пур кунед; то исми Туро ҷӯянд, эй Худованд, (Худовандо).<sup>H3068</sup>

Заб 83:17 Бигзор онҳо то абад хиҷолат ва изтироб шаванд; оре, бигзор онҳо хиҷил шаванд ва ҳалок

шаванд;

Заб 83:18 То мардум бидонанд, ки ту,

ки танҳо номи онхост ЯХУВА (Худовандо),<sup>H3068</sup> мод баландтарин<sup>H5945</sup> дар тамоми замин.

→ Душманон муқобиланд Худоё ва !, ва гирифтанианд хонаҳои Худо.

Зеро ин ҷанг номро ошкор хоҳад кард Худовандо, баландтариндар тамоми замин, Заб 83:11–

18 ишора мекунад

ба ҷанги Ҳармицидӯн, ки Худованд (Худованд) мефиристад оташдар Маъҷуч ва онҳо хоҳанд донист ки Ўст Худованд (Ҳиз 39:6).

- Ҷанги Ҳармицидӯн (Ҳиз 38:19–20)

Ҳиз 38:19 «Зеро ки дар рашк ва дар оташи ғзаби Худ гуфтам:

Дар он рӯз ларзиши азиме дар замини Исроил рӯй хоҳад дод».

Ҳиз 38:20 Моҳиҳои баҳр, мурғони осмон, ҳаёти саҳро,

ҳама чизҳои хазандае, ки дар рӯи замин мехазанд,

ва ҳама мардон<sup>H120</sup> ки дар руи заминанд, дар ҳузури Ман меларзад,

кухҳо ба замин афтида, нишебиҳо афтида, хар девор ба замин афтад.

→ Бино бар Ҳастӣ 1, ин махлукҳо мебошанд, ки Худоё дар ибтидо офарида шудааст.<sup>833</sup>

→ Замини Исроил хоки муқаддасест, ки Худо дар ибтидо офаридааст.

(Аз Ваҳй 19 гирифта шудааст, «Дуои Исо ба Падари осмониаш»)

Замин<sup>H127</sup> лаънат карда буд Худованд<sup>H3068</sup> Худоё<sup>H430</sup> (Ҳастӣ 3:17), замин<sup>H776</sup> туманро гум кардааст<sup>H108</sup>

ва гуноҳ ба ҷаҳон дохил шуд (ба Рум 5:12). Чунки гуноҳ ба воситаи лаънатҳо ворид шуд замини хушк, Исои Масеҳ ба ҷаҳон омад, то гунаҳкоронро наҷот диҳад (1Т 1:15) аз замини лаънатӣ (ё қабри назди чоҳ, Ҳиз 32:23).<sup>834</sup>

→ Худованд ('Адхонӣ)<sup>H136</sup> ХУДО (γ̄hōvâ)<sup>H3069</sup> боиси аз гӯрҳояшон баромадани гунаҳкорон ва биёранд аз они Худо мардуми Исроил (2Шб 7:23) ба хоки муқаддаси Исроил (Ҳиз 37:12).

- Ҷанги Ҳармицидӯн (Зек 12:10)

Зек 12:10 Ва бар хонадони Довуд ва бар сокинони Ерусалим рехт,

Рӯҳи файз ва илтиҷоҳост; ва онҳо ба Ман нигоҳ хоҳанд кард, ки ҳар кӣ сӯроҳ кардаанд,

ва барои ӯ мотам хоҳанд гирифт, чунон ки касе барои писари яғонаи худ навҳа мекунад, ва

барои ӯ алам хоҳанд дошт.

чун касе, ки барои нахустзодаи худ алам дорад.

<sup>833</sup>Видеои 1. «Дар ибтидо». [www.therhemaofthelord.com/course1/lesson1/](http://www.therhemaofthelord.com/course1/lesson1/).

<sup>834</sup>Видеои 19. «Замин ва замин». [www.therhemaofthelord.com/course1/the-earth-the-ground/](http://www.therhemaofthelord.com/course1/the-earth-the-ground/).

→Сокинони Ерусалим хоҳанд дид **омадани Исои Масеҳи Худованд** дар рафти чанг **Ҳармицид**дӯн. Ҳама қабिलाҳои рӯи замин мотам хоҳанд гирифт, зеро хоҳанд дид **ба Масеҳ**, ки

ОНХО

сӯрохшуда, дар ҳақиқат аз они онҳост Масеҳ ва фаҳмид, ки онҳо фирефта шудаанд.<sup>835</sup>

- Охири Ҳармициддӯн (**Ҳиз 39:1–5**)

**Ҳиз 39:1** Пас, эй писари одам, бар зидди Ячуч нубувват кун ва бигӯ:

Чунин мегӯяд **Худованд** (*'ădōnāy*)<sup>H136</sup> **ХУДО** (*yʰōvâ*),<sup>H3069</sup>

Инак, ман зидди ту ҳастам, эй Чуч, мири Мишех ва Тубол;

**Ҳиз 39:2** Ва туро бармегардонам, ва туро роҳнамоӣ хоҳам кард, ва туро аз тарафи шимол хоҳам бурд, ва шуморо бар кӯҳҳои Исроил биёред.

**Ҳиз 39:3** Ва камони туро аз дасти чапато хоҳам зад, ва тирҳои туро аз дасти ростато хоҳам рехт.

→Камон нишонаи паймонест (барои зӯҳри адолати Худо) миёни Худо ва замин.

Тирчаҳо ишора мекунад **Худованд** (ҳамчун камонвар) тирандозӣ кардани камон дар чанг барои онҳое, ки ба "нишона" ё ба он мерасанд

муқаддасоне, ки «бо Рӯҳулқудс мӯҳр зада шудаанд».<sup>836</sup> Thus, Худо ба Ячуч зарба занад ва тирҳои ӯро бифтад

берун аз он ҳамчунин маънои онро дорад, ки доварию Худо бар душманони ӯ хоҳад афтод, ки адолати ӯро барои

муқаддасони ӯ».

• **Худованд маълум хоҳад шуд**

**Ҳиз 39:4** Ту ва тамоми дастаҳои худ ва қавме ки бо ту ҳастанд, бар кӯҳҳои Исроил меафтӣ; туро ба паррандагон медиҳам (паррандаҳо)<sup>H6833</sup> аз сайд<sup>H5861</sup> ҳар навъ (болдор),<sup>H3671</sup> ва ба ҳаёт<sup>H2416</sup> аз майдонбарои гушташон.<sup>H402</sup>

**Ҳиз 39:5** Ту бар саҳро хоҳӣ афтод, зеро ки Ман гуфтам, мегӯяд **Худованд** (*'ădōnāy*)<sup>H136</sup> **ХУДО** (*yʰōvâ*).<sup>H3069</sup>

→ **Ҳиз 39:1–5** тасвир мекунад, ки чӣ тавр Чуч (пешвои зидди Худо) ба гӯшти мурғони болдор табдил меёбад ва ҳаёти саҳро, ки ба чанги Ҳармициддӯн ишора мекунад **Ваҳй 19:15–18**.

**Ҳиз 39:6** Ва ман оташ мефиристам **Маъҷуч**, ва дар байни онҳо, ки дар амн сокинад<sup>H983</sup> дар ҷазираҳо: ва хоҳанд донист, ки Ман ҳастам **Худованд** (**Худованд**).<sup>H3068</sup>

**Ҳиз 39:7** Ҳамин тавр Ман исми муқаддаси Худро дар миёни қавми Худ Исроил эълон хоҳам кард; ва дигар намегузорам, ки исми муқаддаси Маро палид кунанд; ва миллатҳо<sup>H1471</sup> донист, ки ман ҳастам **Худованд** (**Худованд**),<sup>H3068</sup> **муқаддас** Як дар Исроил.

**Ҳиз 39:8** Инак, омад ва ба амал омад, мегӯяд **Худованд** (*'ădōnāy*)<sup>H136</sup> **ХУДО** (*yʰōvâ*),<sup>H3069</sup> ин рӯзест, ки ман дар бораи он гуфтам.

**Ҳиз 38:21** Ман шамшерро даъват мекунам<sup>H2719</sup> бар зидди ӯ (Чуч) дар тамоми кӯҳҳои Ман, "мегӯяд **Худованд** (*'ădōnāy*)<sup>H136</sup> **ХУДО** (*yʰōvâ*).<sup>H3069</sup>

Ҳар як мард<sup>H376</sup> шамшер<sup>H2719</sup> зидди бародараш хоҳад буд.

**Ҳиз 38:22** ӯро бо вабо ва бо хун ба доварӣ хоҳам овард; ва бар ӯ ва бар дастаҳои ӯ, ва бар халқҳои зиёде, ки бо ӯ ҳастанд, борон хоҳам кард, борони пурбор ва жолаи азим, оташ ва кибрит борида.

**Ҳиз 38:23** Ҳамин тавр Ман Худро бузург хоҳам кард ва Худро тақдир хоҳам кард, ва **Дар пеши назари бисёр миллатҳо мешиносам**.

Он гоҳ хоҳанд донист, ки ман ҳастам **Худованд** (**Худованд**).<sup>H3068</sup>

<sup>835</sup>Ба "[3] 70 ҳафтаи Дониёл" муроҷиат кунед.

<sup>836</sup>Камон: Нишони аҳди байни Худо ва замин ва истилоҳи ибронии камон (Strong's H7198) маънои тир андохтан камон дар чанг" ва ҳамин тавр ба "камончӣ" ишора мекунад, ки "нишона мезанад". "Камон" маънои рамзии "адолати Худо"-ро дорад, ва «занидан» маънои «бо Рӯҳ мӯҳр задан (муқаддасонро)» дорад. Видеои 21. «Аҳд, зоҳири хатна, дарун **Хатна**.» [www.therhemaofthelord.com/circumcision/21-covenant-outward-circumcision-inward-circumcision/](http://www.therhemaofthelord.com/circumcision/21-covenant-outward-circumcision-inward-circumcision/).

- **Тӯ Худованд**(Худовандо)<sup>H3068</sup> дар пеши назари бисъёр халкҳо маълум хоҳад шуд:

→ Дар васияти нав, **тӯ Худованд** чун омад **Исои Масеҳ пайғамбар** ва зиёрат карданд ва **озод карда шуд** Халки худро чун **Худованд** (кирио)<sup>G2962</sup> **Худоё**<sup>G2316</sup> аз Исроил.<sup>837</sup>

- Силоҳро дар тӯли 7 сол оташ занед (**Ҳиз 39:9–10**)

**Ҳиз 39:9** Ва сокинони шаҳрҳои Исроил берун хоҳанд рафт, ва гузошта хоҳад шуд (муқаррар, сӯзондан)<sup>H1197</sup> дар оташва сӯзондан (киндл)<sup>H5400</sup> **силоҳ**, ҳам сипарҳо ва ҳам ҷӯйборҳо, ҳам камонҳо ва тирҳо, ва ҳам дастҳо ва ҳам найзаҳо, ва онҳо хоҳанд сӯзонд (танзим, сӯзонд)<sup>H1197</sup> онҳо бо оташ (шакли ягонаи оташ) **Ҳафт (7) сол**:

**Ҳиз 39:10** То ки дарахте нагиранд<sup>H6086</sup> аз майдон, на аз чангалзорҳо набуред; зеро онҳо хоҳанд сӯзонд (гузоштан, сӯзондан)<sup>H1197</sup> **силоҳ бо оташ (шакли ягонаи оташ)**.<sup>H784</sup> ва онҳоеро, ки онҳоро ғорат кардаанд, ғорат хоҳанд кард, ва ғоратгаронро ғорат хоҳанд

кард,

мегуяд **Худованд** ('ădōnāy)<sup>H136</sup> **ХУДО** (yʰōvâ).<sup>H3069</sup>

→ Сокинони шаҳрҳои Исроил хоҳанд буд **аслиҳаи худро ба оташ гузоштан**, ва онҳоро дар оташ хоҳанд

сӯзонд

**барои 7 сол**,<sup>838</sup> то ки дарахтонро аз сахро нагиранд ва ё дар чангал набуранд.

- Онҳо онҳоеро, ки онҳоро ғорат кардаанд, ғорат хоҳанд кард, ва ғоратгаронро ғорат хоҳанд кард, чунон ки Худованд

**оташ бар Маъҷуч** (**Ҳиз 39:6**).

- Яъҷуч (Антимасеҳ) ва шумораи зиёди ӯ хоҳанд бе дар водии Хамонгог дафн карда шудааст (**Ҳиз 39:11–16**)

**Ҳиз 39:11** Ва дар он рӯз воқеъ хоҳад шуд, ки ба онҳо ато хоҳам кард **Яъҷуч** ҷои қабрҳо дар Исроил, водии мусофирон дар шарқи баҳр: ва бинии мусофиронро маҳкам мекунад; ва дар он ҷо дафн хоҳанд кард **Яъҷуч** ва ҳамааш **сершумор**: ва онро даъват хоҳанд кард **Водии Хамонгог**.<sup>H1996</sup>

**Ҳиз 39:12** Ва ҳафт (7) моҳ **хонаи Исроил** онҳоро дафн кунед, ки заминро тоза кунанд.<sup>H776</sup>

**Ҳиз 39:13** Оре, тамоми одамони руи замин<sup>H776</sup> онҳоро дафн хоҳанд кард; Ва он рӯз барои онҳост ки ман бошам **шарафманд**,<sup>H3513</sup> мегуяд **Худованд** ('ădōnāy)<sup>H136</sup> **ХУДО** (yʰōvâ).<sup>H3069</sup>

**Ҳиз 39:14** Ва онҳо одамонро ҷудо хоҳанд кард, ки ҳамеша аз рӯи замин гузаранд<sup>H776</sup> ва он ҷасадҳоро дафн кунед

кунанд.

**дар рӯи замин боқӣ мемонад**, барои пок кардани он: пас аз анҷоми ҳафт (7) моҳ ҷустуҷӯ

**Ҳиз 39:15** Онҳо аз замин мегузаранд,<sup>H776</sup> ва чун касе устухони одамро бубинад, пас вай нишонае мегузорад<sup>H6725</sup> ба воситаи он, то даме ки дафн кунандагон онро дафн

кунанд **водии Хамонгог**.

**Ҳиз 39:16** Ва номи шаҳр низ хоҳад буд **Хамонго**.<sup>839</sup> Онҳо заминро ҳамин тавр пок хоҳанд кард.<sup>H776</sup>

→ Дар давоми 7 моҳ, хонадони Исроил (тамоми мардуми рӯи замин) дафн хоҳанд кард **Яъҷуч** (Дадчил) дар қабрҳо дар Исроил бо худ **сершумор** дар водии **Хамонг**.

**Ҳиз 39:17** Ва, эй Писари Одам, чунин мегуяд **Худованд** ('ădōnāy)<sup>H136</sup> **ХУДО** (yʰōvâ);<sup>H3069</sup>

кунед ва

Ба ҳар болдор сухан гӯед<sup>H3671</sup> **парранда**,<sup>H6833</sup> ва ба ҳар як ҳаёт<sup>H2416</sup> аз майдон, Худатонро чамъ

кунед,

омадан; худро аз ҳар тараф ба қурбонии Ман, ки ман барои шумо қурбонӣ мекунам, чамъ

<sup>837</sup> 12 март 29, Луқо 1:16, Амал 2:36, Аъмол 7:37, Аъмол 10:36, Ибр 8:10) ё

Видео 12. «Насли Исои Масеҳ». [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/12/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/12/).

<sup>838</sup> Ба "[Расми 10-2] Ду чанги Ҷуч ва Маъҷуч ва Ҳармиҷидӯн" нигаред.

<sup>839</sup> «Ҳамона (Стронг H1997)" маънои "анбӯҳи мардум" аст, номи шаҳре, ки барои ҷашни шикасти Яъҷуч бунёд шудааст.

"H1997 - hāmōnâ - Луғати ибронии Стронг (kjv)." Библияи ҳарфи кабуд. 24 апрели соли 2023 дастрас шудааст.

<https://www.blueletterbible.org/lexicon/h1997/kjv/wlc/0-1/>.

ҳатто як қурбонии бузурге бар кӯҳҳои Исроил, то ки гӯшт бихӯред ва хун бинӯшад.

[Ҳиз 39:18](#) Шумо гӯшти тавоноонро хоҳед хӯрд, ва хуни мирони заминро хоҳед нӯшид, аз гӯсфандон, барраҳо ва бузҳо ва говҳо, ҳамааш фарбеҳи Бошон буданд.

[Ҳиз 39:19](#) Ва чарб бихӯред, то сер шавед, ва хун бинӯшад, то даме ки маст шавед, аз қурбонии худ, ки барои шумо қурбонӣ кардам.

[Ҳиз 39:20](#) Ҳамин тавр шумо дар сари суфраи Ман аз аспҳо ва аробаҳо пур хоҳед шуд, бо мардони тавоно ва бо тамоми мардон <sup>H376</sup> аз чанг,

мегуяд [Худованд \('ăḏōnāy\)](#) <sup>H136</sup> [ХУДО](#) ([yʰōvâ](#)). <sup>H3069</sup>

→ [Худованд \('ăḏōnāy\)](#) <sup>H136</sup> [ХУДО](#) ([yʰōvâ](#)) <sup>H3069</sup> омода кардааст қурбонии бузурги дар кӯҳҳои Исроил, ва шумо гӯшт хоҳед хӯрд ва хун хоҳед нӯшид.

- Ҳама халқҳо [Худованд](#) [Худоро](#) баъд аз довари [Ҷ](#) хоҳанд шинохт

[Ҳиз 39:21](#) Ва ман худамро муқаррар хоҳам кард [шўҳрат](#) <sup>H3519</sup> дар байни миллатҳо <sup>H1471</sup>, ва ҳамаи халқҳо <sup>H1471</sup> ҳукми маро, ки иҷро кардам, бубинад,

ва дасти [Худро](#), ки бар онҳо гузоштаам.

[Ҳиз 39:22](#) [Пасхонаи Исроил](#) медонад, ки

ман мебошам [Худованд](#) ([Худованд](#)) <sup>H3068</sup> онҳо [Худоё](#) ('Оллоҳим) <sup>H430</sup> аз он руз ва пеш.

[Ҳиз 39:23](#) Ва миллатҳо <sup>H1471</sup> медонад, ки [хонаи Исроил](#) барои гуноҳи худ ба асирӣ рафтанд:

зеро ки онҳо бар зидди Ман таҷовуз карданд, бинобар ин Ман рӯи [Худро](#) аз онҳо пинҳон

кардам,

ва онҳоро ба дасти душманонашон супурд, ва ҳама аз шамшер кушта шуданд. <sup>H2719</sup>

[Ҳиз 39:24](#) Ман ба онҳо мувофиқи нопокӣ ва қиноятҳои онҳо рафтор кардам,

ва чеҳраи Маро аз онҳо пинҳон кард.

→ [Твай хонадони Исроил](#) (ҳама аз чалоли [Худо](#) маҳрум шудаанд ([ба Рум 3:23](#)), ки Исо ба

воситаи вай маслуб карда шуд.

[Амал 2:36](#)), ҳукмро хоханд дид [Худованд](#) [Худо](#) дар ҷанги Ҳармиҷидун.

([Ваҳй 19:17-18](#)) Таоми шомии [Худои бузург](#)

[Ваҳй 19:17](#) Ва фариштаеро дидам, ки дар офтоб истода буд;

ва бо овози баланд нидо карда, ба ҳамаи паррандагон, ки дар миёни осмон парвоз мекунанд, гуфт:

Биёед ва ба зиёфати [Худои бузург](#) чамъ шавед;

[Ваҳй 19:18](#) То ки шумо гӯшти подшоҳон ва гӯшти мирибон, ва гӯшти мардони тавоно ва гӯшти подшоҳонро бихӯред.

аспҳо ва аз ки бар онҳо нишастаанд, ва ҷисми ҳама озод ва ғулом, чи хурд ва чӣ бузург.

☞ [Ваҳй 19:17](#) Тва ман фариштаеро дидам, ки дар офтоб меистод;

ва бо овози баланд фаръёд зада, ба ҳама гуфт [паррандаҳо](#) <sup>G3732</sup> ки дар байни осмон парвоз мекунанд,

«Биёед ва барои якҷоя чамъ шавед [зиёфати Худои бузург](#).»

☞ [Ваҳй 19:18](#) Тшумо метавонед гӯшти подшоҳон, гӯшти сардорон, гӯшти тавоноён, гӯшти аспонро бихӯред,

ва бар онҳо нишастагон, ва ҷисми ҳама озод ва ғулом, чи хурд бузург.

- [Ҳама](#) кистанд [паррандаҳо](#) дар байни осмон парвоз мекунанд?

[Малакути Осмон](#) монанди донаи хардалест, ки одам (фарзанди одам) гирифта, дар зеҳни писарони подшоҳӣ кошта буд. Гарчанде ки он аз ҳама тухмиҳо камтар аст, тухми [Масех](#) то бузургарин алафи кошташуда дар замин мерӯяд ва ба дарахте табдил меёбад, ки ҳаёт мебахшад (ё дарахти ҳаёт), то ҳаёти ҷони одам (ки аз ҷиҳати рӯҳонӣ ҳамчун мурғе, ки дар миёни осмон парвоз мекунанд ё фалаки замин) биёед ва дар шоҳҳои он ҷойгир шавед ([Матто 13:32](#), [Юҳанно 15:5](#)).<sup>840</sup>

Сипас, [рӯҳи Худованд](#) бар онҳо (паррандаҳои фалак.) ки дар он истикомат мекунанд [Исои Масех](#) ва онҳоро аз рӯҳи хирад ва фаҳм, маслиҳат ва қувват, дониш ва тарси [Худованд](#) пур кунед ([Ишя 11:2](#)).

<sup>840</sup>Видеои 28. «Самари Рӯҳ». [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/28-the-fruit-of-the-spirit/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/28-the-fruit-of-the-spirit/).

→ Ҳамин тариқ, ҷонҳое, ки дар он сокинад **Исои Масеҳ** ва дар рӯҳи Ӯ, парвоз дар миёни осмон рӯҳонӣ мебошанд  
ҳамчун мурғо тасвир шудааст. Рӯҳи онҳое, ки дар байни осмон истироҳат мекунад гуштро меҳурад  
аз ҳамаи одамоне, ки барои ҷанг бар зидди Худои бузург ҷамъ хоҳанд шуд (**Ваҳй 19:19**).

(**Ваҳй 19:19**) Ҳайвони ваҳшӣ, подшоҳони замин ва лашкарҳои онҳо бар зидди Худо ҷанг мекунанд

**Ваҳй 19:19** Ва ман ҳайвони ваҳшӣ ва подшоҳони заминро дидам (замин)<sup>G1093</sup> ва лашкари онҳо, ҷамъ шуданд, то ки бар савори асп ва бар зидди лашкари Ӯ ҷанг кунанд.

☞ **Ваҳй 19:19** Ава ман ҳайвони ваҳшӣ, подшоҳони замин ва лашкари онҳоро дидам, ҷамъ шуданд, то ки бар зидди Савор ва лашкари Ӯ ҷанг кунанд.

→ Ҳайвони ваҳшӣ, подшоҳони замин ва лашкари онҳо барои ҷанг бо Худо ҷамъ хоҳанд шуд.

(**Ваҳй 19:20**) Ҳайвони якум ва пайғамбари козиб зинда ба кӯли оташ андохта мешаванд

**Ваҳй 19:20** Ва ҳайвони ваҳшӣ ва бо Ӯ пайғамбари козиб, ки мӯъҷизаҳо нишон медод, гирифта шуданд.<sup>G4592</sup> Пеш аз Ӯ, бо (дар)<sup>G1722</sup> ки вай тамғаи ҳайвони ваҳшӣ гирифта буданд, фиреб дод, ва онҳое ки ба сурати Ӯ сачда мекарданд. Ин ҳардуро зинда ба кӯли оташе андохтанд, ки аз кибрит фурӯзон буд.

☞ **Ваҳй 19:20** Баъд ба (1-ум) ҳайвони ваҳшӣ (аз Бобул) гирифта шуд, ва бо Ӯ пайғамбари козиб (аз ҳайвони 2-ум) ки пеш аз Ӯ аломатҳоро кор мекард, ки дар он вай онҳоро, ки гирифтаанд, фиреб медод. **нишони ҳайвони ваҳшӣ** ва касоне, ки ба Ӯ парастид мекарданд **тасвир**.

Тин ду нафарро зинда ба кӯли оташи кибрит фурӯзон андохтанд.

- **Кӯли оташ**

→ Ҳайвони 1-ум ва пайғамбари козиби ҳайвони 2-ум зинда ба кӯли оташ андохта мешаванд.

(**Ваҳй 19:21**) Шамшери (рема) Худованд Исои Масеҳ боқимондаҳоро мекушад

**Ваҳй 19:21** Ва боқимонда кушта шуданд (куштанд)<sup>G615</sup> бо шамшери савори асп, кадом шамшер<sup>G4501</sup> аз даҳони Ӯ берун баромад, ва ҳамаи паррандагон аз гӯшти онҳо сер шуданд.

☞ **Ваҳй 19:21** Ава боқимондаҳо бо кушта шуданд **шамшер**<sup>G4501</sup> (ки **шамшери оташин астаз рема**)<sup>841</sup> ки аз даҳони Ӯ баромад (**Худованд Исои Масеҳ**) ки дар болои асп ништаанд.  
Ава тамоми мурғо аз гӯшти онҳо сер шуданд.

→ Шамшер (рема)<sup>842</sup> аз Худованд Исои Масеҳ боқимондаро мекушад.

† **Суханони аҳди навсухани мо Худовандо** «рема» аст, ки бо оташ меояд<sup>H3851</sup> аз оташ<sup>H784</sup> ва шамшер<sup>H2719</sup> аз **Худованд** ба тамоми ҷисм. Ва Худованд онҳоро, ки амалҳо ва андешаҳои онҳо бо дарахти маърифати неку бад тақдир ва пок шудааст, мекушад (**Ишайя 66:15–16**).

-**Худованд Худозамину осмонро дар ибтидо офарид, вале Худованд низ хоҳад кард ба**

<sup>841</sup>Муроҷиат кунед **Ваҳй 1:12-13**.

<sup>842</sup>Видео 20. «(Гилоф, шамшер ва шамшери дудам).

[www.therhemaofthelord.com/sword/20-a-sharp-sheath-sword-two-edged-sword-2/](http://www.therhemaofthelord.com/sword/20-a-sharp-sheath-sword-two-edged-sword-2/).

**ОСМОНҲОИ НАВ**вазамини **наВ**барои банӣ-Исроил, ки насл ва номи онҳо дар он чо истода бошад. Ҳама халқҳо ва забонҳо бародаронро барои қурбонӣ хоҳанд овард **Худованд** аз хамаи миллатҳо ба кӯҳи муқаддаси **Худованд**, Ерусалим.

• **Золимон лаънат хоҳанд шуд**

**2. 2:10** Ва бо ҳар гуна фиреби ноинсофӣ дар миёни ҳалокшудагон;

зеро ки онҳо муҳаббати ростиро қабул накарданд, то ки наҷот ёбанд.

**2. 2:11** Ва ба ин сабаб **Худоё** ба онҳо фиреби сахт хоҳад фиристод, ки ба дурӯғ бовар кунанд:

**2. 2:12** То ки ҳамаи онҳое ки ба ростӣ имон наоварданд, балки аз ноинсофона лаззат мебурданд, маҳкум шаванд.

→ Онҳое ки ба сурати ҳайвони ваҳшӣ сачда мекунанд, тамғаи ҳайвони ваҳшӣ доранд, бо ҳама нобуд хоҳанд шуд

фиребнопазирии ноинсофӣ дар онҳо. Агар онҳо муҳаббатро қабул мекарданд, наҷот меёфтанд ба ростӣ, вале ба дурӯғгӯие, ки дар ӯ ҳақиқат надошт, имон оварданд. **1 Юҳанно 2:4**) ва ҳамин тавр онҳо лаънат шуданд.

• **Худо аз ибтидо шуморо барои наҷот интиҳоб кардааст**

**2. 2:13** Аммо мо бояд ҳамеша миннатдорем **Худоё** барои шумо, эй бародарони маҳбуб **Худованд**, зеро

**Худоё аз ибтидо туро барои наҷот интиҳоб кардааст**

тавассутим **муқаддас гардидани Рӯҳ ва эътиқод ба ҳақиқат:**

**2. 2:14** Барои ҳамин ӯ шуморо ба воситаи Инҷили мо даъват кардааст, то ки ҷалоли моро ба даст оред **Худованд Исои Масеҳ**.

**2. 2:15** Пас, эй бародарон, устувор бошед ва урфу одатҳои онро, ки ба шумо таълим додаед, риоя кунед, хох бо сухан (**логотипҳо**), <sup>63056</sup> **момактуб** <sup>61992</sup>

**2. 2:16** Холо мо **Худованд Исои Масеҳ** худ, ва **Худоё**, хатто мо **Падар**, ки моро дӯст дошт, ва ба воситаи файз ба мо тасалли абадӣ ва умеди нек ато кардааст,

**2. 2:17** Дилҳоятонро таскин диҳад ва дар ҳар сухани нек устувор гардонд (**логотипҳо**) <sup>63056</sup> **ва кор**.

→ Ту ба сурати ҳайвони ваҳшӣ сачда накардӣ ва нишони ҳайвони ваҳшӣ нагирифтӣ, зеро **Худоё** дорад аз ибтидо шуморо барои наҷот интиҳоб кардааст ба воситаи муқаддас шудани Рӯҳ ва имон ба

ростӣ, маънои онро дорад, ки шумо маҳбуб шудаед **Худованд**. Аз ин рӯ, мо бояд бо он муқаддас ва пок шавем

**шустани об (логотипҳо) дар ба рема**, ки дар шиками мо даръёҳои оби зинда чорӣ шаванд (**Jhn 7:38**).

Ба воситаи **Исо** итоаткорӣ, **Падари Аббо** ҳама чизро имконпазир сохт (**14 март 36**) ва роҳро ба миён гузошт

"**Ҳаёти ҷовидонӣ**" барои мо (**1 Юҳанно 2:25**).

Бинобар ин, меафзояд **логотипҳо** аз **Худоё** дарзамини асли худро тақдир кунӣ ва то абад созед ҷисми шумо дар хоки муқаддас бимонад, то ки шумо дар он самар ёбед **рема аз Худованд**, аст чӣ **Исо** бо номи "**корҳои бузургтар аз ин хоҳад буд шумо кунанд**" (**Юҳанно 14:12**)». <sup>843</sup>

Бо ин роҳ, шумо дар симои худ ва шабоҳати як махлуқи нав мешавед **Худованд Худо**, ки Худо офаридааст дар аввал."

**Бигзор мурдагон мурдагонашонро дафн кунанд** <sup>844</sup>

→ Вақте ки Исо гуфт: «Аз паи Ман биёед», ин маънои онро дорад, ки онҳо Малакути Худоро мавъиза мекунанд ва баргашта наметавонанд

<sup>843</sup>Видео 13. «Калима (логос ва rhēma). [www.therhemaofthelord.com/logos-rhema/13-the-gift-of-the-holy-spirit/](http://www.therhemaofthelord.com/logos-rhema/13-the-gift-of-the-holy-spirit/).

<sup>844</sup>Видеои 36. "[36] Масалҳо дар бораи Малакути Осмон ва Малакути Худо."

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/36-the-parables-the-kingdom-of-heaven-the-kingdom-of-god/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/36-the-parables-the-kingdom-of-heaven-the-kingdom-of-god/).



ба замини онҳо риоя кардани қонунҳои анъанавии худ, масалан, дафн кардани падарони худ  
 (Лук9:59-60).

→ Агар **Исои Масеҳ** бо шумост, қонуни анъанавӣ дигар шуморо намебандад, зеро шумо дар Масеҳ  
 озодед

ба воситаи имон, ки бо муҳаббат амал мекунад (*Ғал 5:6 Барои дар **Исои Масеҳ** на хатна  
 на номахтунӣ; балки имоне ки бо муҳаббат амал мекунад.*)

➤ **Худованд** дилҳои шуморо дар қудсият беайб устувор хоҳад кард **Худоё**, хатто мо **Падар**, дар  
 омадани мо **Худованд Исои Масеҳ** бо тамоми муқаддасони Ё ([1-ум 3:13](#), [Яҳудо 1:14](#)).

[1-ум 3:13](#) То охир Ё дилҳои шуморо дар қудсият дар ҳузури Падари мо, беайб устувор гардонад,  
 дар **омадана** аз мо **Худованд Исои Масеҳ** бо тамоми худ **муқаддасон**.

[Яҳудо 1:14](#) Ва Ҳанӯх, ки ҳафтумин аз Одам буд, дар бораи инҳо нубувват карда, гуфт:  
 Инак, **Худованд меояд** бо даҳ ҳазор нафари худ **муқаддасон**,

- **Рӯзи Масеҳ** пас аз мо меояд **Худованд Исои Масеҳ** бо муқаддасони худ меояд ва Яъҷуҷро мағлуб  
 кунад ва Маҷҷ II пас аз 1000 сол ба охир мерасад ([Ваҳй 20:7-10](#)).



(Ваҳй 20:1) Калиди чоҳи бепоён & Занчири бузург

**Ваҳй 20:1** Ва фариштаеро дидам, ки аз осмон нозил шуда, калиди чоҳ ва занчири бузурге дар даст дошт.

☞ **Ваҳй 20:1** Ва фариштаеро дидам, ки аз осмон фуруд меояд, дар даст калиди чоҳи бепоён ва занчири бузурге дорад.

• **Калиди чоҳи бепоён ва занчири бузург**

→ Барои 1000 сол аждаҳоро ба чоҳи бетағ партофтан (**Ваҳй 20:2-3**).

(**Ваҳй 20:2-3**) Аждаҳо (мори кӯҳна, Иблис, Шайтон): 1000 сол ба чоҳи бепоён мӯҳр зада шудааст

**Ваҳй 20:2** Ва ӯ аждаҳо, он мори кӯҳнаро, ки Иблис ва шайтон аст, дастгир кард, ва ӯро баста **ҳазор сол**,

**Ваҳй 20:3** Ва ӯро ба чоҳе андохт, ва ӯро маҳкам кун, ва мӯҳр бизан<sup>G4972</sup> бар ӯ, ки вай бояд халқоро фиреб диҳад<sup>G1484</sup> на бештар, то ҳазор сол анҷом наёбад: ва баъд аз он ӯ бояд як мавсим (вақт) каме озод карда шавад.<sup>G5550</sup>

☞ **Ваҳй 20:2** Ава ӯ аждаҳоро, он мори қадимиро, ки Иблис ва Шайтон аст, дастгир кард, ва ӯро баста **1000 сол**.

☞ **Ваҳй 20:3** Ава ӯро ба чоҳе андохт, ва ӯро маҳкам кард ва гузошт **мӯҳр бар ӯ**, то ки вай дигар халқоро фиреб надиҳад, то 1000 сол ба охир расад. БПас аз ин вай бояд ба муддати каме озод карда шавад.

→ Аждаҳо аждаҳои бузург, мори кӯҳна, Иблис ва Шайтон аст, ки аз осмон ба замин (**Ваҳй 12:9**).<sup>845</sup>

- **Давомнокии умри оилаҳои рӯи замин дар давоми 1000 сол**

- **шайтонки** қудрати марг дорад (**Ибр 2:14**) дар давоми 1000 сол ба чоҳи бетағхир маҳкам карда мешавад. Ба ибораи дигар, иблис қудрати марг барои халқо (ё оилаҳои рӯи замин) нахоҳад дошт (**Зек 14:17**) дар давоми 1000 сол ва дар натиҷа умри онҳо давом мекунад ҳоҳадмисли айёми Нӯҳ, ки 950 сол умр дида буд, дароз карда шавад (**Ҳастӣ 9:29**).

- **Тӯ аз 1000 сол оғоз мекунад (**Боғи Адан**)**

(**Ҳиз 36:33-36** дубора тарҷума шудааст)

**Ҳиз 36:33** Чунин мегуяд **Худованд** ('*ādōnāy*)<sup>H136</sup> **ХУДО** (*y<sup>ʿ</sup>hōvâ*);<sup>H3069</sup>

**Дар рузки ман шуморо аз тамоми шароратҳои шумо пок хоҳам кард**

Ман шуморо низ дар шаҳрҳо сокин хоҳам кард, ва харобаҳо бино хоҳанд шуд.

**Ҳиз 36:34** Ва замини хароб<sup>H776</sup> шудгор карда мешавад, дар ҳоле ки вай дар пеши назари ҳамаи он чи ки гузашт, харобазор буд.

**Ҳиз 36:35** Ва хоҳанд гуфт: "Ин замин"<sup>H776</sup> ки харобазор буд, мисли он шуд **боғи Адан**; ва шаҳрҳои харобазор ва харобазор девор гирифта, сокин мешаванд.

**Ҳиз 36:36** Он гоҳ халқи ғайрияҳудӣ<sup>H1471</sup> ки дар атрофи шумо мондаанд медонад, ки **Иба ХУДОВАНД** чойҳои вайронро обод кунанд ва шинонед, ки харобазор буд: **ИХудованд** гуфтам ва ман инро мекунам.

**Ҳиз 36:37** Чунин мегуяд **Худованд** ('*ādōnāy*)<sup>H136</sup> **ХУДО** (*y<sup>ʿ</sup>hōvâ*);<sup>H3069</sup>

Ман боз хоҳам буд, ки аз ҷониби хонадони Исроил пурсида шавад, то ки барои онҳо ин

корро кунам;

зиёд мекунам<sup>H7235</sup> онҳо бо мардон<sup>H120</sup> мисли рама.

<sup>845</sup>Ба "[Расми 13-4] Шаҳри бузурги Бобил" мувоҷиҳат кунед.

[Ҳиз 36:38](#) Чун **рамаи муқаддас**, чунон ки рамаи Ерусалим дар идҳои тантанавии худ;  
Ва шаҳрҳои харобазор аз рамаҳои одамон пур хоҳанд шуд; ва хоҳанд донист, ки Ман  
ҳастам **Худованд**.

→ Дар рӯзе, ки онҳо аз тамоми шароратҳои худ пок мешаванд, шаҳрҳои харобазор, харобазор ва харобшуда

девор гирифта, сокин шаванд, ва замини бекорхобида монанди он гардад **боғи Адан**.  
**Худованд** ('ädōnāy)<sup>H136</sup> **ХУДО** (yʰōvā)<sup>H3069</sup> одамонро мисли рама зиёд хоҳанд кард **рамаи муқаддас** аз

Ерусалим дар идҳои тантанавии худ, то бидонанд, ки Ёст **Худованд**.

- **Тамоми хонадони Исроил (Ба Ерусалими осмонӣ чамъ омаданд)**

[Ҳиз 39:25](#) Бинобар ин чунин мегуяд **Худованд** ('ädōnāy)<sup>H136</sup> **ХУДО** (yʰōvā)<sup>H3069</sup>,

Акнун боз меорам **асири Яъқуб**, ва ба ҳама раҳм кунед **хонаи Исроил**,  
ва ба исми муқаддаси Ман ҳасад хоҳанд бурд;

[Ҳиз 39:26](#) Пас аз он онҳо расвоии худро бардоштаанд,

ва тамоми гуноҳҳои онҳо, ки ба воситаи онҳо бар зидди ман таҷовуз кардаанд,  
ҳангоме ки дар замини худ бехатар сукунат карданд,<sup>H127</sup> ва ҳеч кас онҳоро тарсонд.

[Ҳиз 39:27](#) Чун онҳоро аз миёни мардум боз овардам,

ва онҳоро аз замини душманони худ чамъ карданд,<sup>H776</sup>

ва ба воситаи онҳо дар назари халқҳои бисёр тақдир шудаам;<sup>H1471</sup>

[Ҳиз 39:28](#) Он гоҳ хоҳанд донист, ки ман ҳастам **ХУДОВАНД** (Худованд)<sup>H3068</sup> онҳо **Худоё** ('Оллоҳим),<sup>H430</sup>

ки боиси он гардид, ки дар миёни халқҳои ғайрияхудиён асир шаванд;

аммо **Ман онҳоро дар ихтиёри худ чамъ овардам** **замин**,<sup>H127</sup> ва дигар ҳеч яке аз онҳоро дар он

ҷо нагузоштаанд.

[Ҳиз 39:29](#) Дигар аз онҳо чеҳраи худро пинҳон намекунам:

зеро ки Ман рӯҳи Худро бар рӯи худ рехт **хонаи Исроил**,

мегуяд **Худованд** ('ädōnāy)<sup>H136</sup> **ХУДО** (yʰōvā)<sup>H3069</sup>.

→ **Худованд** ('ädōnāy)<sup>H136</sup> **ХУДО** (yʰōvā)<sup>H3069</sup> асири Яъқубро боз хоҳад овард (онҳое, ки мехоҳанд аз нимаи 2-юми ҳафтаи 70-уми Дониёл ё Мусибати Бузург берун меояд, [Ирмиё 30:7](#)) аз онҳо замини душманонро чамъ кунед ва онҳоро дар замини худ чамъ кунед (боғи Адан, [Ваҳй](#)

[19:15–18](#)), ки

биҳишти Худост, твайзаминаз замини Ерусалими осмонӣ ([Ваҳй 22:14](#)).

- **Биҳишти Худо**

[Иша 65:18](#) Аммо аз он чизе ки Ман меофаринам, шод бошед ва то абад шод бошед:

зеро ки инак, Ман меофаринам **Ерусалим** шодӣ ва мардумаш шодӣ.

[Иша 65:19](#) Ва ман аз он шод хоҳам шуд **Ерусалим**, ва шодӣ дар халқи ман:

ва садои гиря дигар дар вай шунида нахоҳад шуд, ва садои гиря.

[Иша 65:20](#) Дар он ҷо дигар тифли айём нахоҳад буд,

на пирамард (пири)<sup>H2205</sup> ки рӯзҳои ӯро пур накардааст:

барои кӯдак (писар)<sup>H5288</sup> **сад сол мурд**;

вале гунаҳкор, ки садсола бошад, лаънат хоҳад шуд.

[Иша 65:21](#) Ва хонаҳо сохта, дар онҳо сокин хоҳанд шуд; ва тоқзорҳо хоҳанд шинонд,

ва аз меваи онҳо бихӯред.

[Иша 65:22](#) Онҳо бино нахоҳанд кард, ва сокини дигаре; нахоҳанд шинонд, ва дигаре бихӯрад:

зеро ки айёми дарахт айёми халқи Ман аст,

ва интихобкардаи ман аз кори дастони худ баҳра хоҳанд бурд.

[Иша 65:23](#) Онҳо беҳуда меҳнат нахоҳанд кард, ва барои мусибат нахоҳанд овард;

зеро ки онҳо **тухмӣ**<sup>H2233</sup> аз муборак **Худованд**, ва насли онҳо бо онҳо.

[Иша 65:24](#) «Ва воқеъ хоҳад шуд, ки пеш аз он ки даъват кунанд, Ман ҷавоб хоҳам дод;

ва ҳангоме ки онҳо сухан мегӯянд, Ман мешунавам.

[Иша 65:25](#) Гург<sup>H2061</sup> ва **барра** (барои қурбонии сӯхтанӣ)<sup>H2924</sup> хоҳад кард **физояк** ҷоя,

ва шер мисли гов коҳ хоҳад хӯрд, ва хок гӯшти мор хоҳад буд.

Онҳо дар тамоми кӯҳи муқаддаси Ман осеб нахоҳанд дод ва хароб нахоҳанд кард,  
мегӯяд Худованд.<sup>846</sup>

→ Шодии халқи Худо дар Ерусалим, тавре ки дар он тасвир шудааст Ишья 65:18-25 дар сурат мегирад аз они Худо

биҳишт дар давоми аз они Масеҳ 1000 ҳукмронӣ.<sup>846</sup>

- Дар Биҳишт: Духтарони доно ва нодон<sup>847</sup> зинда мешавад ва бо ҳукмронӣ мекунад Масеҳ барои 1000 сол.<sup>848</sup>

(1) Духтарони доно (ки дар тахтҳо нишаста буданд): Занони Барра онҳое буданд, ки ба онҳо доварӣ карда мешавад дода шуд (Ваҳй 20:4).

(2) Духтарони беақл (голкунандагонунто охир, Ваҳй 2:26): Мусибати Бузург муқаддасон, ки барои саркашӣ кардани тамғаи ҳайвони ваҳшӣ сар буриданд.

→ Ба онҳо бар халқҳо қудрат дода мешавад ва онҳоро бо асои оҳанӣ ғизо медиҳад (Ваҳй 2:26-27).

- Замини Замин: Оилаҳои рӯи замин барои он дар замин боқӣ хоҳанд монд 1000 сол.
- На гиряву на гиря,
  - Дигар ҳеҷ гоҳ кӯдаке нахоҳад буд, ки танҳо чанд рӯз ё як рӯз зиндагӣ мекунад дпештарпеш аз он ки онҳо умри комил дошта бошанд, бимиранд,
  - писарбача (писаре, ки аз каниз таваллуд шудааст)<sup>849</sup> сад сол мемирад, вале гунаҳкор, ки сад сол мемирад, лаънат хоҳад шуд.
  - Онҳо насли мубораки Худованд доранд, ва насли онҳо бо онҳост,
  - Гургва барразеро қурбонии сӯхтани яқҷоя мечаронад,
  - Шер мисли гов коҳ хоҳад хӯрд,
  - Хок гӯшти мор хоҳад буд (онҳо дар тамоми кӯҳи муқаддаси Худованд осеб нахоҳанд дод ва нобуд нахоҳанд кард).

- Дарахти ҳаёт дар миёни боғи Адан аст (Ҳастӣ 2:9-15), ки дар Биҳишти Худо.<sup>850</sup>
- Аммо азбаски боғи Адан низ дорад дарахти маърифати неку бад, гург мешавад яқҷоя бо ғизо медиҳанд баррадар Биҳишти Худо (Ишо 65:25).

Ҳастӣ 2:9 *Ва аз замин сохта шудааст Худованд Худо ки хар як дарахте, ки ба назар гуворо бошад, руёнда шавад, ва барои хӯрок хуб; дарахти ҳаёт инчунин дар миёни боғ, ва дарахти маърифати неку бад.*

→ Зеро самараи одилон (мева аз Исои Масеҳ, 1 Юҳанно 2:1) аст дарахти ҳаёт (Прос 11:30), хирадмандон хӯрданро интиҳоб мекунанд дарахти ҳаёт, ва қонҳоро ба даст оред (1Т 1:17), ва зиндагӣ мекунанд то абад (Ҳастӣ 2:9).

Ҳастӣ 3:22 *Ва Худованд Худо гуфт: «Инак, он одам мисли яке аз мо шудааст, то некиву бадро донист, ва акнун, мабодо дасти худро дароз кунад, ва инчунин аз дарахти ҳаёт, ва бихӯред, ва то абад зинда бош»*

Прос 11:30 *Самараи одил аст дарахти ҳаёт; ва касе ки қонҳоро ғолиб мекунад, доно аст.*

<sup>846</sup>Ба “[3] 70 ҳафтаи Дониёл” муроҷиат кунед.

<sup>847</sup>Муроҷиат кунед Ваҳй 2:26.

<sup>848</sup>Аз Ваҳй 20:4.

<sup>849</sup>Муроҷиат кунед “(Ваҳй 10:8-11) *Китоби хурд* (*Қабул кунед ва бихӯред, то пешгӯӣ кунед*).»

<sup>850</sup>Ба “[3] 70 ҳафтаи Дониёл” муроҷиат кунед.

(Ваҳй 20:4) 144 000 муқаддасон ва Муборизаи Бузург бо Масеҳ 1000 сол ҳукмронӣ мекунад

**Ваҳй 20:4** Ва тахтхоро дидам, ва онҳо бар онҳо нишастаанд, ва ба онҳо доварӣ дода шуд; ва ҷонҳои онҳоеро дидам, ки барои шаҳодати Исо сари бурида шуда буданд, ва барои калима (логотип)<sup>G3056</sup> аз **Худо**, ва кадоме на ба ҳайвони ваҳшӣ, на ба сурати ӯ, ҳеч як аломати худро бар (дар) нагирифтааст<sup>G1909</sup> **пешониашон**, ё дар (дар)<sup>G1909</sup> дастҳои онҳо; ва онҳо ҳазор сол бо Масеҳ зиндагӣ карда, подшоҳӣ карданд.

- ☞ **Ваҳй 20:4** Ва ман (Юҳанно) тахтхоро дидам, ва онҳо бар онҳо нишастаанд, ва доварӣ ба онҳо дода шуд. Он гоҳ ҷонҳои онҳоеро дидам, ки барои онҳо сари бурида шуда буданд **шоҳид ба Исо** ва барои **логотипҳои аз Худо** ва ки ба ҳайвони ваҳшӣ ва ба сурати ӯ сачда накарда буданд, ва на дар пешонӣ ва на дар дасташон нишони худро нагирифтаанд. Ва бо онҳо зиндагӣ мекарданд ва подшоҳӣ мекарданд **Масеҳ** барои **1000 сол**.

<Рӯзи Масеҳ>

- **Як рӯз** маълум аст **Худованд**, он ҷо хоҳад буд **нур** дар шом  
**Зек 14:6** Ва дар он рӯз чунин воқеъ хоҳад шуд, ки нуре нахоҳад буд; чароғҳо кам мешаванд.  
**Зек 14:7** Аммо мешавад **як рӯз** ки ба он маълум мешавад **Худованд (Худовандо)**,<sup>H3068</sup> на рӯз, на шаб: балки бегоҳӣ воқеъ хоҳад шуд **нур**.<sup>H216</sup>  
**Зек 14:8** Ва дар он рӯз хоҳад буд **обҳои ҳаёт** аз он мебарояд **Ерусалим**; нисфи онҳо ба тарафи баҳри шарқӣ, ва нисфи онҳо ба сӯи баҳри ғарбӣ: дар тобистон ва зимистон бошад.  
➤ Он ҷо хоҳад буд **нур** **Худо** бегоҳ пас аз **аз он** **Худованд Исои Масеҳ** меояд, ки соати 4-ум аст, ки дар он **Худованд (Масеҳ)** хоҳад пайдо шудан (дидан)<sup>G3700G1537</sup> **чун арух шаб**<sup>G3571</sup> (**март 6:48**).  
→ **Обҳои ҳаёт**, ки аз Ерусалим берун рафта, заминро пок кард.  
→ Соати 4-ум барои "**духтарони дигар**" ки дар давоми замин хоҳад буд **ба 1000 сол**. Онҳо ба меояд **ҳаёт** пас аз 1000 сол ба охир мерасад ва аз ин рӯ, барои иштирок кардан баракат пайдо мешаванд **аввал** **эхё**.  
→ Тӯ "**як рӯз**" маълум аст **Худованд** рӯзест, ки "**Масеҳ**" "дида мешавад" **бори 2-юм бе гуноҳ ба наҷот**.

**Ибр 9:28** Пас **Масеҳ** боре ба гардани гуноҳҳои бисёр одамон пешниҳод карда шуд; ва ба

онҳо ин

**ӯро ҷустуҷӯ кунед** ё ӯ дуюм пайдо мешавад (**2-ум**) **вақт бе гуноҳ ба наҷот**.

- **Ҳосили бокираҳои доно** ва **духтарони нодон**  
(1) (**Духтарони доно**) дар тахтҳо нишастаанд:  
- Занони Барра онҳое буданд, ки ҳукм ба онҳо дода шудааст.  
→ **144,000** дар маъбади Худо сӯтун мубаддал хоҳад шуд (дар Ерусалими муқаддас, муқаддастарин) ва онҳо дигар берун нахоҳанд рафт.<sup>851</sup>  
→ Онҳо тамоми халқҳои ғайрияхудиёро аз он ғизо хоҳанд дод **як асои оҳан**.<sup>852</sup>  
(2) (**Духтарони беақл**) ҷонҳои кушташуда:  
- муқаддасон, ки барои нагирифтани тамғаи ҳайвони ваҳшӣ сар бурида шуданд.  
➤ **Ғалабагони 7 калисо** (144 000 ва муқаддасон) бо зиндагӣ ва ҳукмронӣ хоҳад кард **Масеҳ** барои **1000 сол**.<sup>853</sup>

<sup>851</sup>Муроҷиат кунед "**Ваҳй 3:12**."

<sup>852</sup>Ба "**Ваҳй 12:4-5**) **Зане (Ерусалими осмонӣ) писаре ба дунё овард (144 000)**."

<sup>853</sup>Ба "**Ваҳй 5:7-14**) **Муқаддасонро ба Худо подшоҳон ва қоҳинон мегардонанд**."

-Ғалабақорон 1000 сол бо Масеҳ зиндагӣ кунанд ва ҳукмронӣ кунанд<sup>854</sup>

[Зек 14:9](#) Ва **Худованд** подшоҳи тамоми замин хоҳад буд; Дар он рӯз касе хоҳад буд **ХУДОВАНД**, ва номи Ӯ як.

→ Худованд (Худованд) подшоҳи тамоми замин хоҳад буд, ва як хоҳад буд **ХУДОВАНД**, ва номи Ӯ як.

→ **Як Худованд**<sup>855</sup> маънои онро дорад **Худоё** Падари аст **Масеҳ**, ва аз **аввалин меваҳои Масеҳ**.<sup>856</sup>

[2Қр 6:18](#) Ва мешавад **Падар**<sup>G3962</sup> ба шумо месупоред, ва шумо писарони Ман хоҳед буд<sup>G5207</sup> ва **духтарон**,<sup>G2364</sup>

мегӯяд **Худованд**<sup>G2962</sup> **Қодир** (пантократёр).<sup>G3841</sup>

→ **Ҳамроҳ шавед** ба **Масеҳ**, ва дар **Худованд**, то ки дар **Як Худованд**,<sup>857</sup> Падараш (**Худоё**) Падари шумо мегардад.

→ **Худованд** (кирио) **Қодир** (ё **Худованд** ва **Начотдиҳанда** **Худоё** мегӯяд, «Ман ту мешавам **Падар**, ва шумо ман хоҳед буд **писарон** ва **духтарон**.»

- **Писарони Худо**

[Фил 1:9](#) Ва ман дуо мекунам, ки муҳаббати шумо дар дониш ва дар ҳама гуна доварӣ боз ҳам бештар афзояд;

[Фил 1:10](#) То чизҳои неқӯро писандиҳед. то ки шумо самимона ва бе хафагӣ бошед то **рӯзи Масеҳ**;

[Фил 1:11](#) Аз самараи адолат, ки ба воситаи онҳост, пур мешавад **Исои Масеҳ**, ба ҷалол ва ҳамду санои **Худоё**.

[Фил 2:14](#) Ҳама чизро бидуни шикоят ва баҳс анҷом диҳед:

[Фил 2:15](#) ки **шумо** метавонад беайб ва безарар бошад, **писарони Худо**, бе сарзаниш, дар миёни халқи қач ва қач, ки шумо дар миёни онҳо ҳамчун чароғҳо медурахшидед<sup>G5458</sup> дар ҷаҳон;

[Фил 2:16](#) Нигоҳ доштани калима (логотип)<sup>G3056</sup> аз **ҳаёт**; ки ман аз он шод шавам **рӯзи Масеҳ**, ки на беҳуда давидаам ва на меҳнат кардаам.

→ Худро аз самараи адолат пур кун, бе айб бе сарзаниш, балки дар дунё бо **чароғҳои Худо** ки дар шумост ва онро нигоҳ доред **логотипи ҳаёт**, то ки шумо шод бошед **дар**

**рӯзи Масеҳ** будан **писарони Худо**,<sup>858</sup> медонед, ки шумо беҳуда надавидаед ва на беҳуда меҳнат карданд ([Фил 2:16](#)).

\* Аз "[3] 70 ҳафтаи Дониёл" гирифта шудааст.



- **Ерусалим бехатар хоҳад буд**

[Зек 14:10](#) Тамоми замин аз Ҷабба то Риммӯн дар ҷануби он ҳамвор хоҳад шуд **Ерусалим**: ва

<sup>854</sup>Ба «[3] 70 ҳафтаи Дониёл» ва [Зек 14:9–19](#).

<sup>855</sup>Видеои 46. «Эҳёи ҳаёт». [www.thehemaofthelord.com/uncategorized/46-the-resurrection-of-life/](http://www.thehemaofthelord.com/uncategorized/46-the-resurrection-of-life/).

<sup>856</sup>Ба "[Ваҳй 19:12-14](#) Логотипи Худо» барои тафсилоти бештар.

<sup>857</sup>Муроҷиат кунед [Ваҳй 19:11-14](#).

<sup>858</sup>Ба "[Ваҳй 21:7](#) Ғалабагон (фарзандони Худо)" барои тафсилоти бештар.

он боло бардошта, дар ҷои худ сокин хоҳад шуд, аз дарвозаи Бинъемин то ҷои дарвозаи якум,

то дарвозаи кунҷӣ ва аз бурҷи Ҳананил то шаробфурӯшҳои подшоҳ.

Зек 14:11 Мардум дар он сокин хоҳанд шуд, ва дигар ҳалокати комил нахоҳад буд; аммо Ерусалим бехатар истикомат кунанд.

Зек 14:12 Ва ин бало хоҳад буд Худованд ба ҳамаи одамоне, ки ба муқобили онҳо мубориза бурдаанд, зарба мезанад

Ерусалим; Гӯшти онҳо ҳангоме ки бар пойи худ меистанд, нобуд хоҳад шуд, ва чашмонашон дар сӯроҳҳои худ хоҳад нобуд хоҳад шуд, ва забонашон дар даҳони худ хоҳад

нест.

Зек 14:13 Ва воқеъ хоҳад шуд, ки дар он рӯз ҳалокати бузурге хоҳад буд Худованд дар байни онҳо хоҳад буд;

ва ҳар касро ба дасти ёри худ хоҳанд дод, ва дасти ӯ бар зидди дасти ёри худ хоҳад бархоста.

Зек 14:14 Ва Яҳудо низ дар Ерусалим ҷанг хоҳанд кард; ва сарвати тамоми халқҳои гирду атроф тилло ва нуқра ва либос ба фаровонӣ ҷамъ карда мешавад.

Зек 14:15 Ва балои асп, ҳачир, шутур ва ҳар, ва аз тамоми ҳайвоноте ки дар ин хаймаҳо хоҳанд буд, мисли ин вабо.

Зек 14:16 Ва воқеъ хоҳад шуд, ки ҳар касе ки аз ҳамаи халқҳо боқӣ мондааст ки бар зидди Ерусалим омада буд, сол аз сол афзоиш хоҳад ёфт ибодат кардан подшоҳ, Худованди лашкарҳо, ва нигоҳ доштан иди хаймаҳо.

→ Худованди лашкарҳо: Илоҳим тамоми заминё Худованд Худо аз Исроил, ки як аст Худовандо.<sup>859</sup>

- Оилаҳои рӯи замин

Зек 14:17 Ва он аст, ки ҳар як аз хонадонҳои рӯи замин ба он наояд Ерусалим Подшоҳро парастииш кардан, Худованди лашкарҳо Ва бар онҳо борон наборад.

Зек 14:18 Ва агар хонадони Миср набароянд ва наоянд, борон нахоҳанд дошт; бало хоҳад буд, бо кучо Худованд ба халқҳои ғайрияҳудӣ, ки барнамеоянд, зарба хоҳад зад банигоҳ доред иди хаймаҳо.

→ Хонаҳои рӯи замин касоне хоҳанд буд, ки ба 1000-сола дохил мешаванд. Ҳамин тавр, онҳое, ки ин корро намекунад мисли халқҳои ғайрияҳудӣ ён итоат кунед.

- Иди хаймаҳоро нигоҳ доред

Зек 14:19 Ин аст ҷазои Миср ва ҷазои ҳамаи халқҳои ғайрияҳудӣ ки барои нигоҳ доштан намеоянд иди хаймаҳо.

Зек 14:20 Дар он рӯз бар зангӯлаи аспон хоҳад буд, РАСУЛАЛЛОҲ ХУДОВАНД; ва дегҳо дар ХУДОВАНД хона мисли косаҳои пеши қурбонгоҳ хоҳад буд.

Зек 14:21 Ҳа, ҳар дегдар Ерусалим ва дар Яҳудо мешавад муқаддасӣ ба Худованди лашкарҳо. Ҳар кӣ қурбонӣ мекунад, омада, онҳоро гирифта, дар онҳо пӯхта хоҳад кард. Дар он рӯз дигар канъонӣ нахоҳад буд хонаи Худованди лашкарҳо.

→ Дар он ҷо ҷазои Миср ва ҳамаи халқҳои ғайрияҳудӣ хоҳад буд, ки барои нигоҳдорӣ намеоянд ид аз хаймаҳо. Дегҳо дар хонаи Худованд мисли косаҳои пеши қурбонгоҳ ва ҳар дег хоҳанд буд дар Ерусалим ва дар Яҳудо муқаддас хоҳад буд барои Худованди лашкарҳо, ё барои як Худовандо.

→ Канъон заминест буд, ки дар он Иброҳим ва насли ӯ ҳамчун бегона зиндагӣ мекарданд. Худоё додан ваъда дод

замини Канъон ба онҳо барои мулки абадӣ ва ӯ аз онҳо хоҳад буд Худоё.

Ҳастӣ 17:8 Ва ман (Худо) ба ту (Иброҳим) ва насли ту баъд аз ту хоҳам дод, заминест, ки дар он ту бегона ҳастӣ, тамоми замини Канъон,

<sup>859</sup>Мувоҷиҳат кунед Ваҳй 4:8.



барои **мулки абадӣ**; ва ман онҳо хоҳам буд **Худоё**.

→ Аммо дар он рӯз канъонӣ дигар дар хонаи онҳо нахоҳад буд **Худованди лашкарҳо** чунон ки хоҳанд дигар дар замин дар Канъон, ки дар он ҷо бегона буданд, набошанд, балки дар шаҳри беҳтаре хоҳанд буд,

**шаҳри Худои Хай** дар **Ерусалими осмонӣ** дар кӯҳи Сион.<sup>860</sup>

**Ибр 11:16** Аммо ҳоло онҳо мепоҳанд як кишвари беҳтаре, яъне **осмонӣ**: бинобар ин

**Худоё** шарм надорад, ки онҳо номида шаванд **Худоё**: зеро ки Ё барои онҳо шаҳре

муҳайё кардааст.

**Ибр 12:22** Аммо шумо ба кӯҳи Сион омадаед ва ба он **шаҳри Худои Хай**,

**Ерусалими осмонӣ** ва ба гурӯҳи бешумори фариштагон,

(**Ваҳй 20:5–6**) Вақти якум (серияи 3-юми соати 4.)

**Ваҳй 20:5** Аммо боқимондаи мурдагон то ба охир расидани ҳазор сол зинда нашуданд. Ин аввалин эҳё аст.

**Ваҳй 20:6** Хушо ва муқаддас аст Он ки дар эҳёи аввал иштирок дорад!

бар чунин марги дуюм қудрат (ваколат) надорад,<sup>G1849</sup>

балки коҳинони Худо ва Масеҳ хоҳанд буд ва бо Ё ҳазор сол салтанат хоҳанд кард.

☞ **Ваҳй 20:5** Аммо боқимондаи мурдагон то ба охир расидани 1000 сол зинда нагардиданд.

Тўст **эҳёи аввалин**.

☞ **Ваҳй 20:6** Хушо ва муқаддас аст касе, ки дар эҳёи аввал иштирок дорад.

Бар чунин марги дуюм қудрат надорад,

балки хоҳанд буд **коҳиноназ Худоё** ва аз **Масеҳ** ва бо Ё подшоҳӣ хоҳад кард **1000 сол**.

→ Боқимондаи мурдагон (ки дар замин мондаанд) ба худ наомаданд **хаёт** то охири 1000 сол.

Аммо онҳо омаданд **хаёт** пас аз 1000 сол тамом шуд, яъне **эҳёи аввалин** (Ҳосили

соати 4-ум барои боқимондаи мурдагон).

>> **Дарав 3-юм** аз соати 4-ум барои **духтарони дигар**

- **Боқимондаи мурдагон, ки дар эҳёи аввал иштирок хоҳанд кард:** Боқимондаи мурдагон («бокираҳои дигар») дар Исои Масеҳ ва дар мамоти Ё таъмид хоҳанд ёфт (**ба Рум 6:3**) ва баъд аз охири 1000 сол зинда мешаванд.

-Агарчанде ки марги якум бар дигар мурдагоне, ки маргро аз сар гузаронидаанд, қудрат дошта бошад ҳам, онҳо пас аз ба охир расидани 1000 сол эҳё хоҳанд шуд. Онҳо баракат доранд, зеро марги дуюм хоҳад дошт

**ҳеч қудрате бар онҳо.**

(**Ваҳй 20:7–8**) 1000 сол тамом шуд (Яъҷуч ва Маъҷуч)

**Ваҳй 20:7** Ва ҳангоме ки ҳазор сол тамом шавад,<sup>G5055</sup> Шайтон аз зиндон раҳо хоҳад шуд,

**Ваҳй 20:8** Ва берун хоҳанд рафт, то халқҳоро фиреб диҳад<sup>G1484</sup> ки дар чор квартал (гушаҳои) мебошанд.<sup>G1137</sup> аз

**замин (замин)**,<sup>G1093</sup> **Яъҷуч**,<sup>G1136</sup> **ва Маъҷуч**,<sup>G3098</sup> барои ҷамъ кардани онҳо ба ҷанг (ҷанг):<sup>G4171</sup>

шумораи онҳо мисли реги баҳр аст.

☞ **Ваҳй 20:7** Ва кай **1000 сол** тамом карда шудаанд, Шайтон аз зиндон раҳо мешавад.

☞ **Ваҳй 20:8** Ава берун хоҳад омад, то халқҳоро, ки дар чор (4) гӯшаи замин ҳастанд, фиреб диҳад,

**Яъҷуч** ва **Маъҷуч**, то ки онҳоро барои ҷанг ҷамъ оваранд, ки шумораи онҳо мисли реги баҳр аст.

- **Яъҷуч**

- Пас аз 1000 сол, **Гог**, **подшоҳ** аз замини **Маҷуч**, аз шимол омада, ба замини он хучум мекунад

<sup>860</sup> **Ибр 11:16**, **Ибр 12:22**.



Исроил.<sup>861</sup>

• **Маъҷуҷ**

-**Маъҷуҷ** ба халқҳои ғайрияҳудӣ дар 4 ғӯшаи замин ишора мекунад, ки онҳоро фиреб медиҳанд ва ҷамъ хоҳанд кард.

**Шайтон** ба мӯқобили чанг сар кунад **Худоё** пас аз 1000 сол тамом мешавад ([Ваҳй 20:8](#)). Шумораи онҳо зиёд аст  
одамон чун реғи бахр.

- **Ҳамла аз Гог ва Маъҷуҷ** бар зидди хоки Исроил дар [Ваҳй 20:8](#) чангест, ки вақте ки Шайтон аз зиндон раҳо мешавад, ба амал меояд **1000 сол** муҳлаташон гузаштаанд ([Ваҳй 20:7](#)) ки пеш аз довари охири пас аз 1000 сол. Ҳаёти тамоми офаридаҳои Худо дар рӯи замин ба ларза меояд ([Ҳиз 38:20](#)) ва ҳама кӯҳҳо ва деворҳо ба замин меафтанд ([Ҳиз 38:19-20](#)).

([Ваҳй 20:9–10](#)) Иблис ба кули оташу кибрит андохта шуд

[Ваҳй 20:9](#) Ва ба фароҳи замин (замин) баромаданд, <sup>G1093</sup> ва лагери муқаддасонро иҳота карданд <sup>G40</sup> дар бораи, ва шаҳри маҳбуб; ва оташ аз осмон аз ҷониби Худо нозил шуда, онҳоро фурӯ бурд.

[Ваҳй 20:10](#) Ва иблис, ки онҳоро фиреб дод, дар кӯли оташ ва кибрит андохта шуд, ки ҳайвони ваҳшӣ ва набии козиб ҳастанд, ва шабу рӯз то абад азоб хоҳанд кашид.

☞ [Ваҳй 20:9](#) Ава онҳо ба фароҳи замин баромада, қароргоҳи муқаддасони муқаддасро иҳота карданд ва шаҳри азиз. **Андоташ** аз фуруд омад **Худоё** аз осмон баромада, онҳоро хӯрд.

☞ [Ваҳй 20:10](#) Баъд **шайтон** ки онҳоро фиреб дода буд, андохта шуд **кӯли оташ** ва кибрит, ки ҳайвони ваҳшӣ ва набии козиб ҳастанд, ва шабу рӯз то абад азоб хоҳанд кашид.

→ Иблис, ҳайвони ваҳшии (1-ум) ва пайғамбари козиб (аз ҳайвони 2-юм) ҳама ба кӯли оташ андохта мешаванд.

([Ваҳй 20:11](#)) тахти бузурги сафед

[Ваҳй 20:11](#) Ва тахти бузурги сафед ва Нишинандаи онро дидам, ки аз рӯи ӯ замин (замин) аст. <sup>G1093</sup> ва осмон гурехт; ва барои онҳо ҷоё ёфт нашуд.

☞ [Ваҳй 20:11](#) Тман дидам **тахти бузурги сафед** ва **Он ки бар он нишаста буд**, ки аз руяш заминро осмон гурехтааст. Ва барои онҳо ҷоё ёфт нашуд.

- **Ҳман**, ки дар тахти бузурги сафед нишастаам: **Худоё** ([Ваҳй 20:12](#))  
→ Заминро осмон гурехтанд.

([Ваҳй 20:12](#)) Дар назди Худо ду китоб кушода шуд: (1) Китобҳо, (2) Китоби Ҳаёт

[Ваҳй 20:12](#) Ва мурдагонро дидам, ки хурду бузург дар пеши Худо истодаанд; ва китобҳо кушода шуданд: ва китоби дигаре кушода шуд, ки китоби ҳаёт аст: ва мурдагон аз рӯи он чи навишта шуда буданд, доварӣ карда шуданд **дар китобҳо**, аз руи асарҳои худ.

<sup>861</sup> Яъҷуҷ <sup>G1136</sup>: Подшоҳи замини Мочуҷ, ки аз шимол омада, ба замини Исроил ҳамла хоҳад кард. <sup>861</sup>

Аз пайдоиши ибрий [יָאֵל](#) (H1463), «кӯҳ» (писари Шамаё, [Эз 38](#)).

→ Маъҷуҷ <sup>G3098</sup>: Замине дар шимоли Исроил, ки аз он Подшоҳи Чуҷ барои ҳамла ба Исроил меояд. <sup>861</sup>

Аз пайдоиши ибрий [יָאֵר](#) (H4031) маънои,

- Замини Яъҷуҷ

- Писари дуҷуми Ёфас, набераи Нӯҳ ва авлоди чанд қабилани Исроил.

- Минтақаи кӯҳии байни Кападокия ва Мидия, истиқомати насли Маҷуҷ.

☞ [Ваҳй 20:12](#) Ава мурдагонро хурду бузург дидам, ки дар пеш истодаанд [Худоё](#), ва [Китобҳо](#) кушода шуданд.

Анд [китоби дигар](#) кушода шуд, яъне [китоби Хаёт](#).

Ва мурдагон мувофиқи аъмоли худ, аз рӯи он чи дар навишта шудааст, доварӣ карда шуданд [Китобҳо](#).

→ Ду (2) китобе, ки қаблан кушода мешаванд [Худоё](#): (1) [Китобҳо](#), (2) [китоби ҳаёт](#)

(1) [Китобҳо](#): Дорои номи мурдагоне, ки ба «Эҳё барои доварӣ» баромадаанд ([Юханно 5:29](#)).<sup>862</sup>

- Тшланг, ки дар «Китобҳо» навишта шудааст, мурдагонанд, ки марги аввалинро бидуни гирифтани марг чашиданд [Исо](#) дар ҳоле ки дар замин писарони шарир ҳастанд ([Матто 13:38](#)) ва аз ин рӯ, онҳо ҳеч гоҳ ба он эҳё нашуданд [ҳаёт](#).<sup>863</sup> Ҳамин тавр, писарони шарир ([Матто 13:38](#)) бояд аз руи асарҳои худ, ки дар «[Китобҳо](#).»
- Чунки мурдагон (заминсозон) қабул накарданд [Исо](#) ҳамчун онҳо [наҷотдиҳанда](#) дар ҳоле ки дар [замин](#), онҳо ба хоки муқаддас кӯчонида намешаванд, балки дар дасти чапи он ҷойгир карда мешаванд [Писари Худо](#), пас дар оташи абадӣ андохта ва лаънат шаванд, ки барои шайтон ва фариштагонаш омода карда шудаанд ([Матто 25:41](#)).
- Зеро онҳо ҳеч гоҳ қабул накарданд [Исо](#), Номи онҳо ҳеч гоҳ навишта нашудааст [китоби ҳаёт](#) аз бунёди ҷаҳон ([Ваҳй 17:8](#)).
- Агар боқимондаи мурдагон қабул кунанд [Исо](#) чун наҷотдиҳандаи худ пеш аз мурдан, ба дасти рост гузошта хоҳанд шуд аз [Писари Худо](#) Малакүтеро, ки барои онҳо аз ибтидои олам муҳайё шудааст, мерос гиранд ([Матто 25:32-34](#)), ки [боғи Адан](#), [биҳишти Худо](#) ([Ваҳй 2:7](#)) ава ба ҳаёти ҷовидонӣ ворид шавед.<sup>864</sup>

(2) [Китоби Ҳаёт](#): Номи " дорад [писарони қиёмат](#) ([Луқо 20:36](#))"<sup>865</sup> ки ба назди онҳо баромад "[эҳёи ҳаёт](#)" ([Юханно 5:29](#)).<sup>866</sup>

- Номҳои писарони салтанат (осмониён, [Матто 13:38](#)) навишта шудаанд [китоби ҳаёт](#).
- Онҳо ҳангоми дар рӯи замин бо Рӯҳулқудс ва бо оташ таъмид гирифтанд, бинобар ин онҳо ба қадри имкон МАРГро ҳис накарданд. [ҲЕЧ гоҳ намур](#) ([Юханно 11:26](#)). Яъне, онҳо неки карданд ва ба он расиданд [эҳёи ҳаёт](#) Пас барои эҳёи доварӣ таъин нашудаанд ([Юханно 5:29](#)).<sup>867</sup>

[\(Ваҳй 20:13\)](#) Баҳр ва марг ва дӯзах мурдагонро барои доварию худ доданд

[Ваҳй 20:13](#) Ва баҳр таслим шуд<sup>862</sup> мурдагон, ки дар он буданд;  
ва марг ва дӯзах таслим шуданд (таслим)<sup>865</sup> мурдагон, ки дар онҳо буданд;  
ва ҳар кас мувофиқи аъмоли худ доварӣ карда шуд.

☞ [Ваҳй 20:13](#) Ава баҳр мурдагонро, ки дар он буданд, дод, ва мамот ва дӯзах мурдагонро, ки дар онҳо буданд, дод.

Ва ҳар яке мувофиқи аъмоли худ доварӣ карда шуд.

- [Тӯ баҳр](#)

-Ҳамчун онҳое, ки аломати ҳайвони ваҳшӣ (1) гирифтаанд ([Ваҳй 13:16](#)), ва онҳое, ки ба сурати Ҷ саҷда мекарданд

<sup>862</sup>Ба "[\(Ваҳй 6:7–8\) Кушодани мӯҳри 4-ум \(аспи сабз: Марг ва ҷаҳаннам\)](#).»

<sup>863</sup>Ба "[\(Ваҳй 20:5–6\) Аввалин эҳё](#).»

<sup>864</sup>Ба "[Расми 21-2] Хаймаи нав дар осмон ва маъбади Худо" муроҷиат кунед.

<sup>865</sup>Дар бораи писарони қиёмат, ба «[Ваҳй 5:11](#).»

<sup>866</sup>Ба "[\(Ваҳй 6:7–8\) Кушодани мӯҳри 4-ум \(аспи сабз: Марг ва ҷаҳаннам\)](#).»

<sup>867</sup>Дар ҳамон ҷо.

(хайвони дуюм, [Ваҳй 13:14](#)).

- **Чох**<sup>H953</sup>  
-Чох дар он қост, ки аз нахустзодаи Фиръавн (нахустмева) то нахустзодаи асирон (мева) зиндонӣ мешаванд ([Хуруҷ 12:29](#)).
- **чаҳаннам** (Шеол)<sup>H7585</sup> — поёнтарин қисми чоҳ аст, ки дар он ҷо Люцифер ва рӯҳҳои нопок ([Заб 16:10](#), [Ишая 14:12-15](#)).  
- **Масех** меояд, то қонҳо ва Рӯҳи Ӯро наҷот диҳад **аввалин меваҳо**, аммо марг ва дӯзах ([Ваҳй 6:8](#)) пайравӣ мекунад  
**аввалин меваҳои фиръавн Миср** ([Хуруҷ 18:10](#)).<sup>868</sup>  
- **Аждаҳои бузург** ки аз осмон ба замин партофта шуда буд, Люцифер аст<sup>869</sup> ки дар « кор мекунад **зидди** **Масех** » дар замин.<sup>870</sup> Ин **Антимасех** тавассути 1-уми хайвони ваҳшия, ки аз баҳр бархост, кор кард ([Ваҳй 13:1](#)), хамин тавр баҳр додан ба мурдагон маънои онро дорад, ки парастии 1 хайвони аз баҳр ва ба марг ва дӯзах дучор шуд.
- **Аждаҳои бузург** ки аз осмон ба замин андохта шуд ([Ваҳй 12:9](#)) Люцифер аст, ки дар чаҳаннам бо рӯҳҳои нопок аст.

([Ваҳй 20:14](#)) Марги дуюм = Марг ва дӯзах

[Ваҳй 20:14](#) Ва марг ва дӯзах дар кӯли оташ андохта шуданд. Ин дуввумин марг аст.

☞ [Ваҳй 20:14](#) Тмурғ **Марг** ва **чаҳаннам** андохта шуданд **кӯли оташ**. Ин **марги дуюм**.

→ Боқимондаи мурдагон, ки аз 1000 сол берун омада, ғолиб омадаанд, хоҳанд дошт **эхёи аввалин** Пас марги дуюм бар онҳо ҳукме надорад ([Ваҳй 20:6](#)).<sup>871</sup>

→ **Марги дуюм** барои мурдагон, ки пас аз 1000 сол ба Шайтон пайвастанд, меояд. Зеро онҳо ҳеч

гоҳ

аз нав зинда шуд, хоҳанд кард бошад баъди доварӣ ба кули оташ андохтанд.<sup>872</sup>

- **Ту чуқур** (барои мурдагон, [Заб 30:3](#)) → Чаҳаннам (барои қонҳои нопок)  
→ Рӯҳи онҳое, ки бо «Марг» рӯбарӯ шудаанд, дар «Дӯзах» ҳастанд ва дар кӯли оташ андохта мешаванд.

[Заб 30:3](#) Эй Худованд (Яхува)<sup>H3068</sup> қонамро аз қабр (дӯзах) баровардӣ.<sup>H7585</sup>  
Маро зинда нигоҳ доштӣ, то ки ба чоҳ нафуроям.

([Ваҳй 20:15](#)) Ке, ки номашон дар китоби ҳаёт навишта нашудааст = Кули оташ

[Ваҳй 20:15](#) Ва ҳар кӣ дар китоби ҳаёт навишта нашудааст, дар кӯли оташ андохта шуд.

☞ [Ваҳй 20:15](#) Ава касе ёфт нашуд, ки дар он навишта шудааст **китоби ҳаёт** андохта шуд **кӯли оташ**.

<sup>868</sup> Дар ҳамон ҷо.

<sup>869</sup> Мурочиат кунед [Ваҳй 12:3](#).

<sup>870</sup> Ба "[\(Ваҳй 12:7-9\)](#) Чанг дар осмон (Аждаҳои бузург ва фариштаҳои аз осмон ронда шуданд)."

<sup>871</sup> Ба "[\(Ваҳй 6:7-8\)](#) Кушодани мӯҳри 4-ум (аспи сабз: Марг ва чаҳаннам).»

<sup>872</sup> Видеои 11. «Либоси Исо пеш аз «Иди Фисҳ».

[www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/11-jesus-garment-before-the-feast-of-the-pasover/](http://www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/11-jesus-garment-before-the-feast-of-the-pasover/).

-Тартиби ҳукм

- (1) Ҳайвони ваҳшии (1) ва пайғамбари козиб зинда ба кӯли оташ андохта мешаванд ([Ваҳй 19:20](#)).  
→Аждаҳо (мори кӯҳна, Иблис ва Шайтон) барои 1000 сол баста буданд ([Ваҳй 20:2](#)), пас Шайтон буд пас аз гузаштани 1000 сол аз зиндон раҳо шуд([Ваҳй 20:7](#)).
- (2) Иблис зинда ба кӯли оташ андохта мешавад ([Ваҳй 20:10](#)).
- (3) Чоҳ дар он ҷоест, ки аввалин меваҳои Фиръавн ([Хуруҷ 12:29](#)) мебошанд. Инчунин, қисми пастирини чоҳ дар он ҷост  
ҷонҳои нопок маҳбусанд ([Заб 16:10, Ишья 14:12-15](#))^умла онҳое, ки нишони ҳайвони ваҳшӣ гирифтаанд  
ва симои онро парастид мекард([Ваҳй 20:13](#)) ва онон, ки дар давоми 1000 сол фирефта шудаанд ([Ваҳй 20:8](#)).
- (4) Ҳар касе, ки дар китоби ҳаёт навишта нашудааст, дар кӯли оташ андохта мешавад ([Ваҳй 20:15](#))  
→Ҳама мурдагон ([Маргва чаҳаннам](#)) дар [Ваҳй 20:13](#) андохта мешавад **кӯли оташ**, марги дуюм.

## Боби 21

(Ваҳй 21:1) Осмони нав ва замини нав

**Ваҳй 21:1** Ва ман осмони навро дидам (якгона)<sup>G3772</sup> ва замини нав (замин, ягона):<sup>G1093</sup> барои осмони аввал ва замини аввал (замин)<sup>G1093</sup> аз олам гузаштанд; ва дигар баҳр набуд.

☞ **Ваҳй 21:1** Тмокиёне ки Юҳанно дид **осмони нав ва замини нав**,

зеро ки осмони аввал ва замини аввал гузашта буд. Инчунин дигар баҳр набуд.

- **АОсмони нав:** Ин **Ваҳй 12:9**, аждаҳои бузург (иблис, **Яҳудо 1:6–9**) аз осмон ронда шуд ба замин.

- **АЗамини нав:** Ҳама **аз они Худо** мавҷудоти рӯи замин (замин, баҳр ва тамоми лашкари онҳо, **Аъмол 4:24**),» ки дар ибтидо офарид, ба замин афтод (**Ҳиз 38:20**) ва дар назди ӯ гузашт доварӣ пас аз 1000 сол.

- **Осмони нав ва Замини нав**

**Иша 65:17** Зеро инак, ман (Худованд, **Худованд**, **Ишо 65:25**) осмони нав офарин (чамъ)<sup>H8064</sup> ва замини нав (якгона):<sup>H776</sup> ва пештара ба ёд намеояд ва ба хотир намеояд.

→ **Худованд** осмони нав ва замини нав меофарад. Осмонҳои нав чамъанд, зеро дар осмон аст **Ерусалими осмонӣ** гайр аз осмон дар хаймаи Худо.<sup>873</sup>

\*Замини нав ягона аст, зеро он замин буд, на замин, ки лаънат карда буд **Худованд Худо** пас аз мард<sup>H120</sup> меваеро, ки **Худо** фармудааст, ки нахӯранд, хӯрд, ки барои хамин хам вай танҳо нон хурдан метавонист (ки аз замин берун оварда шудааст<sup>H776</sup>) бо араки руяш то ба замин баргаштанаш (**Ҳастӣ 1:11**).

- \* **Осмону замини кӯҳна мегузарад**, вале на ӯ **логотипҳо** (**Матто 24:35**).<sup>874</sup> **Матто 24:35** Осмон (якгона)<sup>G3772</sup> ва замин (якгона)<sup>G1093</sup> бигзарад, аммо суханони ман (**логотипҳо**)<sup>G3056</sup> аз олам намегузарад.

- **Осмони нав ва Замини нав**

→ Пас аз он ки осмон ва замини кунунӣ гузаранд (на логотипҳо), вучуд хоҳанд дошт **осмони нав ва замини нав** (ё хоки муқаддаси **логотипҳо** **варема**) барои **аз они Худо** одамон дар **хаймаи Худо**.

(Ваҳй 21:2–3) Ерусалими Нав (Шаҳри муқаддаси маъбади хаймаи Худо)

**Ваҳй 21:2** Ва ман Юҳанно муқаддасро дидам<sup>G40</sup> шаҳр, Ерусалими нав, фуруд омадан (фуромадан)<sup>G2597</sup> аз ҷониби Худо аз осмон,

ҳамчун арӯс омода кардааст барои шавҳараш ороста буд.<sup>G435</sup>

**Ваҳй 21:3** Ва овози баланде аз осмон шунидам, ки мегуфт:

Инак, хаймаи Худо бо одамон аст,<sup>G444</sup> ва бо онҳо сокин хоҳад шуд, ва онҳо қавми ӯ хоҳанд буд, ва Худи Худо бо онҳо хоҳад буд ва Худои онҳо хоҳад буд.

☞ **Ваҳй 21:2** Ава ман, Юҳанно, дидам **шаҳри муқаддас**, **Ерусалими нав**, аз осмон фуромадан **Худоё**, чун арӯсе, ки барои шавҳараш ороста шудааст, омода кардааст.

☞ **Ваҳй 21:3** Ва овози баланде аз осмон шунидам, ки мегуфт: «Инак, **хаймаи Худо** бо мардон аст,<sup>G444</sup>

<sup>873</sup>Ба “[3] 70 ҳафтаи Дониёл” мурочиат кунед.

<sup>874</sup>Ба “[Расми 21-2] Хаймаи нав дар осмон ва маъбади Худо” мурочиат кунед.

ва Ӯ бо онҳо сокин хоҳад шуд, ва онҳо қавми Ӯ хоҳанд буд,  
ва **Худоё** Худаш бо онҳо хоҳад буд, ва онҳо бошад **Худоё**.»

→ Эзоҳ: Шаҳри муқаддас, Ерусалими Нав ҳамчун "**шаҳри муқаддас** аз маъбадаз хаймаи **Худо**.»

➤ **Шаҳри муқаддас**, Ерусалими нав дар хонаи Худованд (Яҳува)

→ Шаҳри муқаддас барои Худованд (Яҳува, **Масех**)<sup>875</sup> Ерусалими нав дар осмон аст.<sup>876</sup>

**1Под 6:2** Ва хонае, ки подшоҳ Сулаймон барои он сохта буд **Худованд**, **Н3068** дарозии он шашсад буд

(60) зироъ, ва паҳнои он бист (20) зироъ ва баландии он сӣ (30) зироъ.

• **Шумо** (Иерусалим) ки аз Ерусалими кӯҳна буданд, вале Ерусалими нав шуданд.

• **Мавъизаи омурзиши гуноҳҳо на танҳо ба яҳудиён, балки ба ғайрияҳудиён низ дахл дорад.**<sup>877</sup>

- Ҳарчанд **халқҳо** ки пештар халқи Худо набуданд, даъват хоҳанд шуд **писарони Худои Хай**.<sup>878</sup>

#### † **муқаддас = шаҳр**

— **Яумебошанд нури Худо** аз ҷаҳон, ва **шаҳре** гузошта шуд **деҳаи куҳсор** ки пинхон кардан мумкин нест.<sup>879</sup>

→ Донист, ки деҳа ба маконе дахл дорад, ки дар он хушбабар мавъиза карда мешавад (бо додани ғӯшт ё **логотипҳо**

**аз Худо** барои мардум) ва шифо меёбад (**Матто 14:15**),<sup>880</sup> шудан хоҳед **шаҳре дар кӯҳ**

**Сион, ки меорад нури Худо (логотипҳо)** ба олам, ки онро пинхон кардан мумкин нест.

**Мат 5:14** Шумо **Нур**<sup>G5457</sup> ҷаҳон (ё майдон).

**Шаҳре**<sup>G4172</sup> ки гузошта шудааст (дар **деҳа**)<sup>G2749</sup> дар теппа (аз **акӯҳ**)<sup>G3735</sup> пинхон кардан мумкин нест.

#### † **Шаҳр = Ерусалим** → **Шаҳри муқаддас** = Ерусалими нав

- **Ерусалим** (Шаҳре ки дар он Худованд Худои Исроил номи Худо хоҳад гузошт, **2 Подшоҳон 21:4**) номида мешавад

**шаҳри муқаддас** (**Ишя 52:1**) ё нав **Ерусалим** (**Ваҳй 21:2**).

→ Шаҳр (ё шумо, **Мат 5:14**) ин муқаддас аст<sup>G40</sup> аст «Муқаддас<sup>G40</sup> (шаҳр, **Ваҳй 5:8**)» даъват

кард, **Ерусалими нав**.

#### † **муқаддасон**

- **Шаҳр** ки тарк карда нашудааст «мардуми муқаддас ё муқаддасон» номида мешавад (**Ишо 62:12**), ва ин муқаддас аст

**одамон** ба кӯҳи Сион ва ба шаҳри Худои Хай, Ерусалими осмонӣ биёед.

(**Ибр 12:22**).

➤ Чунон ки шумо (зани Барра, арӯс) адолати ӯст **Худоё** дар **Масех** (**2Қр 5:21**) ва парвариш карда шудаанд **Худованд** ва **Наҷотдиҳанда Исои Масех**, шумо халқи муқаддас шудаед (**Ишо 62:12**) ва ба кӯҳи Сион, ба шаҳри Худои Хай, ки воқеъ аст, омаданд **Ерусалими осмонӣ**, ва ба он мерасад **шаҳри муқаддас, Ерусалими нав**, барои дохил шудан

**муқаддаси муқаддас, Ерусалими муқаддас.**

#### † **маъбад**<sup>G3485</sup>

Исо гуфт: «Ман ин маъбадро вайрон мекунам<sup>G3485</sup> ки бо даст сохта шудааст, ва дар давоми се (3) рӯз боз як хонаи бе даст сохта хоҳам сохт, ки маъбад аст<sup>G3485</sup> **аз Худо** (**Матто 26:61, Матто 27:40**).

<sup>875</sup> **Эфсӯсиён 3:2–5, Хуруҷ 6:3.**

<sup>876</sup> Ба "[Расми 21-2] Хаймаи нав дар осмон ва маъбади Худо" муроҷиат кунед.

<sup>877</sup> Видео 37. «Майдони хун (Молик)».

<https://therhemaofthelord.com/uncategorized/37-the-field-of-blood-a-possession-you-are-bought-with-a-price-an-honour/>

<sup>878</sup> Видеои 48. «8. Ханука». [www.theRhemaOfTheLord.com](http://www.theRhemaOfTheLord.com).

<sup>879</sup> **Румиён 9:21-26**, ё Видео 35. "(Ҳавориён) Шогирдон бо қудрат ва қудрат.»

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/35-apostles-disciples-with-power-authority/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/35-apostles-disciples-with-power-authority/).

<sup>880</sup> Ба "[Расми 1-в]" ё Видеои 35 муроҷиат кунед. "(Ҳавориён) Шогирдони дорои қудрат ва қудрат."

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/35-apostles-disciples-with-power-authority/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/35-apostles-disciples-with-power-authority/).

- Маъбаде, ки бо дастҳо сохта шудааст = Ерусалим дар замин, ки Худо исми Худо мегузарад,<sup>2</sup>  
[Подшоҳон 21:4](#).

— Амаъбад бе даст сохта шудааст = Маъбади Худо дар осмон, [Ерусалими муқаддас](#).

→ Вақте ки Исо гуфт: "Ин маъбадро вайрон кунед", Ӯ маънои онро дошт, ки "Маъбади Бадани Ӯро вайрон кунед ([Юҳанно 2:21](#))",

аммо яҳудиён маъбадро ҳамчун биное маънидод карданд, ки сохтани он 46 сол тӯл кашид.

Исо [логотипҳо](#) ба

шогирдон ин буд, ки Ӯ дар се рӯз аз мурдагон эҳё мешавад. Шогирдон «[бовар кард](#)» ба оят ва [логотипҳо](#) ки Исо гуфта буд. Зеро шогирдон [бовар кард](#), [логотипҳо](#) дар онҳо табдил меёбад [рема](#).<sup>881</sup>

([Ваҳй 21:4](#)) Аввалин Одам (пеш аз шумо, аз олам мегузарад)

[Ваҳй 21:4](#) Ва Худо тамоми ашкро аз чашмонашон пок хоҳад кард; ва мамот дигар нахоҳад буд, на ғамгин ва на фаръёд,

ва дигар дард нахоҳад буд; зеро чизҳои пештара (аввал)<sup>64413</sup> аз олам гузаштанд.

☞ [Ваҳй 21:4](#) Ва [Худоё](#) тамоми ашкро аз чашмонашон пок мекунад; дигар на мамот хоҳад буд, на андӯх ва на гиря.

Тин ҷо дигар дард нахоҳад буд, барои аввал ([осмон ва замин](#), пештараи шумо) аз олам гузашт.

- [Дунё](#) ([осмон ва замин](#), Одам аввал ё ту, [1Қр 15:45](#)) ки мо ҳозир мебинем [логотипҳо](#), ки аз чизҳои зоҳирӣ сохта нашуда буд, балки дар анбор нигоҳ дошта шуда, барои оташ дар муқобили рӯзи доварӣ ва ҳалокати одамони осӣён нигоҳ дошта мешуд ([2Пт 3:7](#)).

- Дар рӯзи қиёмат, гунаҳкорон, ки тавба накарданд ё ба номи таъмид гирифтанд [Исо Масех](#), омурида нашудааст, зеро онҳо бо маслӯб нашудаанд [Масех](#), балки ба қоидаҳои ҷаҳон ё "собиқ" шумо ([Ғал 4:3](#)) ки мешавад [Гузаштан](#). Аммо онҳое, ки доранд [логотипи Худо](#) бо худ маслӯб карда шуданд [Масех](#), сипас бо шавҳари рӯҳонии худ издивоҷ карданд, [Масех](#) ([2Қр 11:2](#)) ва ба миён овард [меваҳои рӯҳонӣ](#) ба [Худоё](#) ([римаи Худо](#)) ва ҳамин тавр онҳо сохта шудаанд [қомил](#).<sup>882</sup>

- † [Ҷасади муқаддасони муқаддас](#), ки эътиқоди худро нигоҳ доштаанд [Худованд Исо](#), аз осмон мебошанд ва аз ин рӯ, онҳо дар замини лаънатӣ ғарибон ҳастанд, ки дар саҳрои кулолгар дафн шудаанд.<sup>883</sup> Ҷони ҷисм (ҷисм + ҷони) инсон дар ҳуни он аст [Исо](#), ҷунон ки ҷисм ва ҷони онҳо дар ҳуни [Исо](#) (ҷисм + ҷон = ҳун). Ҳарчанд ҷони онҳо дар қабр буд, [Худованд](#) рӯҳи муқаддасонро зинда нигоҳ дошт, то ки ба ҷох наафтанд.

- † [Исои Масех](#) (нони зинда, ки аз осмон нозил шуд, [Юҳанно 6:51](#)), ки [Худоё](#) дорад [мӯҳр баста](#) ба [Писари Одам](#) то охири замон ([Юҳанно 6:27](#)), аст, ки ба ҷаҳон барои гирифтани сулҳ омадааст [замин](#), ё аз он сулҳ гирифтанд [ҳоки лаънати ҷисми табиӣ шумо](#).

Тухми нонҷисми Писари Одам аст, ки ҳафт [логотипҳо](#). Барои он ки ҳаёт дошта бошед, шумо бояд ҷисми Ӯро бихӯред, ки ин аст [гӯшти рӯҳонӣ](#), ва Ҳуни Ӯро бинӯшед, ки аст [нӯшокии рӯҳонӣ](#).<sup>884</sup> [Логотипҳои Худо](#) ки ба санги зинда табдил ёфтааст аз [они Худованд](#) ҷисми вайроннашаванда ва он ки шамшери бузурги гардишкунанда дорад [логотипи Худо](#) дар шумо ба [ремаи Худо](#) аст [Исои Масех](#) мо [Худовандо](#).<sup>885</sup>

<sup>881</sup>Видеои 47. «7. хаймаҳо». [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/47-the-feasts-of-the-lord-7-tabernacles/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/47-the-feasts-of-the-lord-7-tabernacles/).

<sup>882</sup>Видеои 44. "(Логоҳо ва рема) Дар рӯзҳои охир (2 Петрус 3) 1/2." [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/44-the-logos-the-rhema-in-the-last-days-2-peter-3-the-prophecy-of-the-scripture-2-peter-1-3/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/44-the-logos-the-rhema-in-the-last-days-2-peter-3-the-prophecy-of-the-scripture-2-peter-1-3/).

<sup>883</sup>Видео 37. «Шумо бо нарх (шараф) харидед». [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/37-the-field-of-blood-a-possession-you-are-bought-with-a-price-an-honour/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/37-the-field-of-blood-a-possession-you-are-bought-with-a-price-an-honour/).

<sup>884</sup>Видео 26. "Фисҳи Худованд (Аҳди Ҷадид)", [www.theRhemaOfTheLord.com](http://www.theRhemaOfTheLord.com).

<sup>885</sup>Аз [Ваҳй 6:4](#).



(Ваҳй 21:5–6) Ҳама чиз нав аст (True & логотип содиқ: Ин аст, анҷом)

**Ваҳй 21:5** Ва Нишинандаи тахт гуфт:

Инак, Ман Ҳама чизро нав мекунам. Ва ӯ ба ман гуфт: "Бинавис: барои ин суханон (логотип)<sup>G3056</sup> ҳақиқӣ ва содиқанд.

**Ваҳй 21:6** Ва ба ман гуфт: «Ичро шуд». Ман Алфа ва Омега, ибтидо ва интиҳо ҳастам.

Ба касе ки ташнаи чашмаи оби ҳаёт аст, ба таври ройгон медиҳам.

(Ҳама логотипҳо нав сохта шудаанд)

☞ **Ваҳй 21:5** Тон ки бар тахт нишаста буд (**Барра**<sup>G721</sup>) гуфт,

«Инак, ман мекунам **Ҳама чизҳои нав**.» Ва ба Юҳанно гуфт: «Барои инҳо бинавис: **логотипҳо** мебошанд **дӯруства ва фодор**.»

➤ Вхо дар тахт нишаста буданд?

- **Худованд (Наҷотдиҳанда) Исои Масеҳ** Худои ту, кист **Барра** (арнион)<sup>G721</sup>.<sup>886</sup>

(Он анҷом дода мешавад)

☞ **Ваҳй 21:6** Ава ӯ ба ман гуфт: **Он анҷом дода мешавад!** ман мебошам **Алфа** ва **Омега**, **Ибтидо** ва **поён**.

Ман аз чашмаи он хоҳам дод **оби ҳаёт** озодона ба касе, ки ташна аст.»

➤ **Логотипҳо** ки бо **Худоё** аз ибтидо ва ба писарони салтанат мавъиза карда шуда буд, ҳоло аст **дар хақиқат** **васодикона** ичро гардид. Ва **фарзандони ваъда** (ба Рум 9:8) акнун чашмаи оби ҳаётро дар маъбади Худо озодона қабул кунед.<sup>887</sup>

➤ Чаро Исои Масеҳ то замони барқароршавии Ҳама чиз **Худованд** **Худои мост?** (**Jhn1:1** аз нав тафсири кардааст)<sup>888</sup>

- Дар ибтидо буд **ба логотипҳо**,<sup>G3056</sup> **ва логотипҳо** бо буд **Худоё**, **ва ба логотипҳо** буд **Худоё** (**Jhn1:1**).
- Дар ибтидо буд **логотипҳо** (**Худовандо**), **ва** **Худовандо** бо **Худо** буд, **ва** **Худовандо** **Худо** буд (**Jhn1:1**).
- Дар ибтидо буд **Масеҳ**, **ва** **Масеҳ** бо **Худо** буд, **ва** **Масеҳ** буд **Худоё** (**Эфсӯсиён 3:2**) тамоми замин.

→ **Исои Масеҳ** аст **Худовандо** **мо** **Худоё** (**Масеҳ**, **Такрори Шарият 30:20**, **Кол 3:4**) то замони барқароршавии Ҳама чиз зеро **Масеҳ** аст **Худо** тамоми замин (**Ишья 54:5**).

(Ваҳй 21:7) Ғалабагон (фарзандони Худо)

**Ваҳй 21:7** Ҳар кӣ ғолиб ояд, вориси Ҳама чиз хоҳад буд; <sup>G3956</sup> ва ман **Худои ӯ** хоҳам буд, ва ӯ писари ман хоҳад буд.

☞ **Ваҳй 21:7** Ҳки ғолиб меояд, мерос мегирад **Ҳама чиз** (аз **Худоё**), ва **Ман** **Худои ӯ** хоҳам буд ва **вай** писари **Ман** мешавад.

→ Агар ғолиб шавӣ, **Ҳама чиз** аз **Худо** аз они шумо ҳастанд, зеро шумо ҳастед аз **они Масеҳ** ва **Масеҳ** аст аз они **Худо**.

Ҳамин тавр, **Худоё** мешавад **Худои ту** ва **шумо** мешавад **Писараш**.

(**1Қр 3:21-3**) **Бинобар ин, ҳеч кас набояд бо одамон фахр кунад.** <sup>G444</sup> **Зеро ки Ҳама чиз аз они туст;**

*Хоҳ Павлус, хоҳ Апӯллӯс, хоҳ Кифо, хоҳ Чаҳон, хоҳ Ҳаёт, хоҳ мамот, хоҳ ҳозира,*

<sup>886</sup>Ба «Худованди Қодири Мутлақ» муроҷиат кунед (**Ваҳй 1:8**) ва «Худованд **Худои** Қодири Мутлақ» (**Ваҳй 4:8**).

<sup>887</sup>Ба "[Расми 21-2] Хаймаи нав дар осмон ва маъбади **Худо**" муроҷиат кунед.

<sup>888</sup>Гирифта аз "(**Ваҳй 4:8**) **Худованд** **Худои** **Қодири** **Мутлақ** (**ӯ** буд, **ва** **ҳаст** **ва** **хоҳад** **омад**).»

ё чизҳои оянда; ҳама аз они ту; Ва шумо мебошанд аз они Масех; ва Масех аст аз они Худо.

† **Ҳама чиз аз Худоё**<sup>889</sup>

— Аз чихати маънавий зан писар мешавад ва банӣ-Исроил (шавҳар<sup>Н376</sup> ва зан = ё "ба калисо"), ки худро ба он чудо кардаанд **Худованд** ба хотири **Худованд** (**Худои тамоми башар**), ки кори аҷоибро анҷом диҳад **логотипҳо** зеро **логотипҳо** дар онхотабдил меёбад **рема**.<sup>890</sup> Дар **зан** ҳодимони **руди олам аст**, Пас вай бояд худро ба худаш итоат кунад **шавҳарон**,<sup>Г435</sup> ки аз они худ адолат карда шудааст **Худоё дар Масех** ва ҳамин тавр тухми дорад **Масех** яъне **муқаддас**. Бо ин кор, **Масех** метавонад калисоро бо шустани об тақдис кунад ва пок кунад **ба рема** то ки калисоро ба худ як калисои пурҷалол пешкаш кунад **Худоё**, надоштани ҷойи, ё доғ ё ягон чизи ба ин монанд; балки барои он ки калисо муқаддас ва беайб бошад ([Эфсӯсийн 5:27](#)).

† **Масех мо мегардад шавҳар**

- Барои он ки туро бокираи покдоман муаррифӣ кунем, Павлуси ҳавворӣ Исоро мавъиза кард, ки туро ба як зан занад.

**шавҳар**, ки **Масех**. Пас, набояд ақли шумо аз ихлос дар фосид бошад **Масех** бо пайравӣ ба мавъизаҳои дигари рӯҳҳои дигар, ҳамон тавре ки мор Ҳавворо бо мақри худ фиреб дод.

— **Зан** аз шавҳар аст **хаёт**, ва ин ҳаёт ба устухонҳо ва гӯшти шавҳараш пайваст аст, то онҳо ду ҳаёти **рӯҳ гардад** ([Ҳастӣ 2:23](#)).<sup>891</sup> Ба ибораи дигар, на шавҳар бе он аст **зан**, на зани бе шавҳар, чунон ки зан аз мард аст ва мард аз ҷониби **зандар** **Худованд**, аммо **ҳама чиз ҳастаз Худо** зеро **Худоё буддар Масех** ([1 Қӯр 11:11-12](#), [2Қр 5:19](#)).

<sup>889</sup>Ба "[Расми 21-а] (Асрори бузург) Масех ва Калисои 1/2", "[Расми 21-б] (Асрори бузург) Масех ва Калисои 2/2," ва «[Расми 21-в] Ҳама чиз аз Худост» ё

Видео 32. [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/32-a-great-mystery-christ-the-church-all-things-are-of-god/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/32-a-great-mystery-christ-the-church-all-things-are-of-god/).

<sup>890</sup>Ба "[Расми 2-в]" ё Видеои 31 мурочиат кунед. "Назарият назди Худо (мӯи сар)."

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/31-a-nazarite-onto-god-the-hair-of-the-head/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/31-a-nazarite-onto-god-the-hair-of-the-head/).

<sup>891</sup>Видеои 3. «Қабургаи одам чӣ гуна буд?» [www.therhemaofthelord.com/course1/3-2/](http://www.therhemaofthelord.com/course1/3-2/).

**Woman – Under the law & a servant of the rudiments of the world**

Gal 4:1 Now I say, *That the heir* <sup>Gal 4:1</sup> as long as is a child <sup>Gal 4:1</sup> differeth nothing from a servant <sup>Gal 4:1</sup> though he be *lord* <sup>Gal 4:2</sup> But is under tutors and governors until the time appointed of the father.  
Gal 4:3 Even so, *when we were children* <sup>Gal 4:3</sup> were in bondage (become servant) <sup>Gal 4:3</sup> under (of) <sup>Gal 4:3</sup> the elements (rudiments) <sup>Gal 4:3</sup> of the world.  
→ Although the heir is the lord (*kyros*) of all (heavenly things), the heir of a child is the same as a servant who is under tutors and governors until the time appointed of the father.  
→ You were servants of the rudiments of the world when you were children.

**The covenants (testaments) – The freewoman by promise vs. The bondwoman in bondage**

Gal 4:22 For it is written, that *Abraham had two sons*, the one by a bondmaid the other by (of) <sup>Gal 4:22</sup> promise.  
Gal 4:23 But he who was of the bondwoman was born after the flesh; but he of the freewoman was by (of) <sup>Gal 4:23</sup> promise.  
Gal 4:24 Which things are an allegory; for these are the *two covenants* (testaments) <sup>Gal 4:24</sup> the one from the mount Sinai which gendereth to bondage <sup>Gal 4:24</sup> which is Agar.  
Gal 4:25 For this Agar is mount Sinai in Arabia, and answereth to *Jerusalem* which now is, and is in bondage with her children <sup>Gal 4:25</sup> Gal 4:26 But *Jerusalem* which is above is free which is *the mother of us all*.  
Gal 4:27 For it is written, *Rejoice, thou barren that bearest not; break forth and cry, thou that travailest not; for the desolate* <sup>Gal 4:27</sup> hath many more children <sup>Gal 4:27</sup> than she which hath an husband <sup>Gal 4:28</sup> Gal 4:28.  
Now we, brethren, as *Isaac* was, are *the children* <sup>Gal 4:28</sup> of promise.  
→ There are two covenants (testaments) for Abraham's two sons, one of whom was born in earthly Jerusalem after the flesh of a bondwoman (Ishmael) and the other by promise of a freewoman in heavenly Jerusalem (Isaac).  
(Video 7, "The generations of Adam to Abraham + Woman" and video 24, "You are the Holy Jerusalem")

**The word of promise (Rom 9:9) For this is the word of promise. At this time will I come, and Sara shall have a son.) Is given to Israel. Who is Israel then?**

Rom 9:6 Not as though the word of God hath taken none effect. For they are not all Israel, which are of Israel.  
Rom 9:7 Neither, because they are the seed (seed) of Abraham, are they all children <sup>Rom 9:7</sup> but, in Isaac shall thy seed (seed) be called.  
Rom 9:8 That is, They which are the children <sup>Rom 9:8</sup> of the flesh, these are not the children <sup>Rom 9:8</sup> of God; but the children <sup>Rom 9:8</sup> of the promise are counted for the seed.  
Gal 3:16 Now to Abraham and his seed were the promises made. He saith not, And to seeds, as of many; but as of one, And to thy seed, which is Christ <sup>Gal 3:16</sup>.  
(Luke 2:11 For unto you is born (begotten) <sup>Luk 2:11</sup> this day in the city of David a Saviour, which is Christ the Lord.)  
→ To the woman who have conceived Abraham's seed (the word/logos) <sup>Luk 2:11</sup> of promise, (Rom 9:9), which is the Son of man, submit yourselves unto your own man (husband) who is of the freewoman, born by promise.  
→ Through the logos of promise you conceived, you woman, will bring forth Christ the Lord, which is the rHEMA of God (Video 24, "The house of God (You are the Holy Jerusalem)" and Video 16, "All nations (From the Jews to the Gentile nations) 6/10").

**The woman should be subjected to her own man**

1Co 11:1 For a man <sup>1Co 11:1</sup> as the church, indeed ought not to cover his head, forasmuch as he is the image and glory of God; but the woman is the glory of the man.  
Eph 5:22 Wives, <sup>Eph 5:22</sup> submit yourselves unto your own husbands, <sup>Eph 5:22</sup> as unto the Lord <sup>Eph 5:22</sup> Christ, and he is the saviour <sup>Eph 5:22</sup> of the body.  
Eph 5:23 Therefore as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands <sup>Eph 5:23</sup> in every thing.  
→ Because a man (husband) is the image and glory of God, he is the head of the woman, even as Christ is the head of the church and the saviour of the body (Eph 5:23, Eph 5:30).  
→ As the church is subject unto Christ, so let the woman be to your own man, in everything. In other words as the church (those who conceived the rHEMA and the logos of God) are subject unto Christ, the woman (those who conceived the logos of God) should be subject to her own man (the one who conceived the rHEMA of God) in everything.

**Spiritually, a woman becomes a son**

Gal 4:4 But when the fulness of the time was come, God sent forth his Son, made of a woman <sup>Gal 4:4</sup> made under the law.  
(Rom 1:3 Concerning his Son Jesus Christ our Lord, which was made of the seed/sperm of David according to the flesh.)  
Gal 4:5 To redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons <sup>Gal 4:5</sup> Gal 4:6 And because ye are sons <sup>Gal 4:6</sup> God hath sent forth the Spirit of his Son into your hearts, crying, Abba, Father.  
Gal 4:7 Wherefore thou art no more a servant, but a son, and if a son, then an heir of God through Christ.  
→ But when the fulness of time came, God sent His Son Jesus Christ our Lord, made of the seed of David according to the flesh, and made under the law, to redeem those who were under the law by adopting them.  
→ Through adoption, God has sent the Spirit of His Son into your hearts, allowing you to cry Abba, Father. You are no longer a servant, but a son, the heir of God through Christ.  
→ Spiritually, a woman becomes a son and must remain holy until the days are fulfilled (for details about how the woman becomes son and why the sons of Israel must remain holy until the days be fulfilled (Num 6:5) in order to become perfect in Christ Jesus, refer to "The Hair of the Head")

**Man - Under grace**

(Mat 1:19) Then Joseph her husband, being a just (righteous) <sup>Mat 1:19</sup> man, would not defile her, but was content to take her unto himself, and to have her name called *Mary* <sup>Mat 1:19</sup> (Christ).

→ A man <sup>Mat 1:19</sup> of Christ is one who is made righteousness of God in Christ (2Co 5:21) and thus has the seed of Christ and is holy (1Co 6:20).

Eph 5:25 Husbands, <sup>Eph 5:25</sup> love your wives, <sup>Eph 5:25</sup> even as Christ also loved the church, and gave himself for it. Eph 5:26 That he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, <sup>Gal 4:2</sup>

Eph 5:27 That he might present it to himself a glorious church, not having spot, or wrinkle, or any such thing; but that it should be holy <sup>Eph 5:27</sup> and without blemish.

→ Therefore, you man of Christ, love your woman (wife) who has the logos of God being under tutors and governors until the time appointed of the Father, even as Christ also loved the church and gave himself for it.  
→ Christ will sanctify and cleanse the church with the washing of water by the word (the rHEMA) <sup>Gal 4:2</sup> in order to present it to Himself a glorious church, not having spot, or wrinkle, but be holy without blemish.

**Men <sup>Eph 5:29</sup> to love their wives**

Eph 5:29 So ought men <sup>Eph 5:29</sup> to love their wives <sup>Eph 5:29</sup> as their own bodies. He that loveth his wife loveth himself.

Eph 5:29 For no man ever yet hated his own flesh, but nourisheth and cherisheth it, even as the Lord <sup>Eph 5:29</sup> the church.

Rom 6:9 Knowing that Christ being raised from the dead dieth no more, death hath no more dominion over him.  
Rom 6:10 For in that he died, he died unto sin once, but in that he liveth, he liveth unto God. Rom 6:11 Likewise reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord.

Rom 6:12 Let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey it in the lusts thereof.  
Rom 6:13 Neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin: but *yield yourselves unto God*, as those that are alive from the dead, and *your members as instruments of righteousness unto God*.

Rom 6:14 For sin shall not have dominion over you: for ye are not under the law, but under grace.  
→ Men under grace must love the woman who is under the law as the loves his own body as well as his own flesh, which he nourished and cherished in order to grow it into the rHEMA of God (refer to "The Hair of the Head" for details).  
→ Know that Christ was raised from the dead, so that death no longer has dominion over him, and that Christ died once for sin and was raised from the dead to live for God. Likewise, you are dead to sin and alive to God through Jesus Christ our Lord.  
→ Know that you are members of the body of Christ, and that, your members as instruments of righteousness unto God.  
→ Sin no longer has dominion over you because you are no longer under the law, but under grace. Therefore, those who are under the law, just as the Lord does for the church (man and woman).  
→ We are members of the body of Christ, of his flesh, and of his bones (Eph 5:29).







(Ваҳй 21:8) Марги дуюм

**Ваҳй 21:8** Аммо тарсончак ва беимон ва зишт,  
ва қотилон, ва зинокорон, ва чодугарон ва бутпарастон,  
ва ҳама дурӯғгӯён, дар кӯли оташ ва кибрит месӯзад, ки ин мамоти дуюм аст.

☞ **Ваҳй 21:8** Бтарсончак, беимонон, зишторон, қотилон, фоҳишагон, чодугарон, бутпарастон ва ҳама дурӯғгӯён

хиссаи худро доранд дар куле, ки аз оташ ва кибрит месӯзад, ки он аст **марги дуюм**.

→ Ондоз аз калисои Смирна<sup>895</sup> ки барта-раф карда натавонистаанд, суд карда мешаванд **марги дуюм** хоҳад дошт қисми онҳо дар **кӯли оташ**.

(Ваҳй 21:9) ① Зани Барра

**Ваҳй 21:9** Ва яке аз ҳафт фаришта, ки ҳафт косаи пур аз ҳафт балои охирин дошт, назди ман омад, ва бо ман гуфт: "Ин ҷо биё, ман арӯси Барраро ба ту нишон медиҳам"<sup>G721</sup> зан. <sup>G1135</sup>

☞ **Ваҳй 21:9** Тяке аз ҳафт (7) фариштае, ки ҳафт (7) шишаи пур аз ҳафт (7) балои охирин дошт, омад, ва бо Юҳанно сухан ронда, гуфт: «Биё, ба ту нишон медиҳам **арӯс, зани Барра**.»

- **Ерусалими муқаддас - ① Зани Барра**  
- Ҳозир, **шаҳри муқаддас, Ерусалими нав**, ё шумо (**зани Барра**) шуд **зани Барра** ворид шудан **муқаддаси муқаддас, Ерусалими муқаддас** дар кучо тахти Худо ва Барра аст (**Ваҳй 22:1**).<sup>896</sup>

(Ваҳй 21:10-14) Ерусалими муқаддас (Муқаддастарин дар хаймаи Худо)

**Ваҳй 21:10** Ва маро дар рӯҳ ба кӯҳи бузург ва баланд бурд,  
ва ба ман он шаҳри бузург, Ерусалими муқаддасро нишон дод,  
аз осмон фуруд омада, аз ҷониби Худо,

☞ **Ваҳй 21:10** Ава маро (Юҳанно) дар Рӯҳ ба кӯҳи бузург ва баланд бурд,  
ва ба ӯ шаҳри бузургро нишон дод, **Ерусалими муқаддас**, фурумадан<sup>G2597</sup> аз осмон аз **Худоё**.

- **Ерусалими муқаддас**  
- **Зани Барра** дар кӯҳи бузург ва баланд дида мешавад, **Ерусалими муқаддас**, ки хонаҳо **муқаддаси муқаддастарин**. **Ерусалими муқаддас**, ба монанди Ерусалими Нав, аз осмон фуруд меояд **Худоё** дар рӯҳ.<sup>897</sup>
- **Ерусалими нав** бар зидди шаҳри бузурги Бобил  
- **Тӯ шаҳри бузург** (шаҳри Ватикан, шаҳри фоҳишаҳои калисои католикии румӣ, ки модари он **фоҳиша ё Папа нишастааст**) **барои бадкорон** (онҳое, ки аз Ҳукумати Якуми Чахонии Муттаҳид мебошанд **Миллатҳо**) **Бобил аст** (ки Антимасех дар маъбад нишастааст (**муқаддасони муқаддас**) аз **Худо**, **худро хамчун нишон дода** **Худоё, 2-ум 2:4**).

<sup>895</sup>Ба "(Ваҳй 2:8–11) (2) Ба фариштаи калисои Смирна.»

<sup>896</sup> Барои фаҳмидани он ки чӣ тавр ҷалолҳои гуногун ба маъбад оварда мешаванд, ба «Халқи Худо ба хаймаи муқаддас дохил мешаванд.

*Худоё, ҷалолҳои гуногун оварда,*» ва «Аз тани мулки паст то бадани шариф» аз «(Ваҳй 21:27) Онҳое, ки дар *китоби ҳаёти Барра,*» пас диаграммаи "[Расми 21-2]"-ро фаҳмед.

<sup>897</sup>Муроҷиат кунед **Ваҳй 21:16** то бифаҳмед, ки чаро Ерусалим «Муқаддастарин» аст.

— Аммо маъбади Худо барои муқаддасони муқаддас дар осмон аст ва зани Барра дар ҳастанд шаҳри бузург дар осмон, ки Ерусалими муқаддас ([Ваҳй 21:10](#)).

- Шумо, зани Барра, арӯс, ба кӯҳи Сион, шаҳри зиндагон омад Худоё (ба Ерусалими осмонӣ), ва расидаанд шаҳри муқаддас, Ерусалими нав ([Ваҳй 21:2](#)), ва шуд зани Барра ([Ваҳй 21:9](#)) дар Ерусалими муқаддас ([Ваҳй 21:9-10](#)).
- Зани Барра, дар болои кӯҳи бузургу баланд дар осмон аст, ки он шаҳри бузург аз зодгоҳаш, Ерусалими муқаддас, ки аз осмон фуруд меояд Худоё ки онро танҳо дар руҳ дида мешавад.<sup>898</sup>

- Ерусалими муқаддас

[Ваҳй 21:11](#) Доштани ҷалоли Худо: ва нури вай<sup>G5458</sup> мисли санги гаронбаҳо буд, ҳатто мисли санги яшма, мисли булӯр равшан;

☞ [Ваҳй 21:11](#) Доштани (Ерусалими муқаддас) ҷалоли Худо: ва нури вай мисли санги гаронбаҳо буд яшма санг, мисли булӯр равшан.

- Ерусалими муқаддас
  - Ерусалими муқаддас ҷалоли Худо дорад ва нураш мисли санги гаронбаҳо мисли яшм, мисли булӯр равшан.
  - Яспер: тиллои холис, ки мисли шишаи холис аст ([Ваҳй 21:18](#))

[Ваҳй 21:12](#) Ва девори бузург ва баланд дошт, ва дувоздаҳ дарвоза дошт, ва дар назди дарвозаҳо дувоздаҳ фаришта буд,

ва номҳое, ки бар он навишта шудаанд, ки номи дувоздаҳ сибти фарзандон (писарон) мебошанд.<sup>G5207</sup> Исроил:

[Ваҳй 21:13](#) Дар шарқ се дарвоза; дар шимол се дарвоза; дар ҷануб се дарвоза; ва дар ғарб се дарвоза.

[Ваҳй 21:14](#) Ва девори шаҳр дувоздаҳ таҳкурсий дошт, ва дар онҳо номҳои дувоздаҳ ҳаввориёни Барра.

- ☞ [Ваҳй 21:12](#) Ава шаҳр (Ерусалими муқаддас) дорои девори бузург ва баланд бо дувоздаҳ (12) дарвоза буд, ва дувоздаҳ (12) фариштагон назди дарвозаҳо ва номҳое, ки бар онҳо навишта шудааст, ки номҳои дувоздаҳ (12) сибти банӣ-Исроил мебошанд.
- ☞ [Ваҳй 21:13](#) Се (3) дарвоза дар шарқ, се (3) дарвоза дар шимол, се (3) дарвоза дар ҷануб, ва се (3) дарвоза дар ғарб.
- ☞ [Ваҳй 21:14](#) Ава девори шаҳр дувоздаҳ (12) таҳкурсий дошт, ва бар онҳо номҳои дувоздаҳ (12) ҳаввориёни Барра навишта шуда буданд.<sup>G721</sup>

- Шаҳри бузург, Ерусалими муқаддас
  - Девори бузург ва баланд дорад, ки дар он 12 дарвоза ва 12 фаришта ҷойгир аст.
  - Оё номи 12 сибти банӣ-Исроил навишта шудааст:
    - 3 дарвоза мутаносибан дар шарқ, шимол, ҷануб ва ғарб.

- Девори шаҳр 12 таҳкурсий бо номи 12 расули Барра дорад.

([Ваҳй 21:15-16](#)) Андозаи Ерусалими муқаддас (Муқаддастарин хаймаи Худо)

[Ваҳй 21:15](#) Ва касе ки бо ман сӯҳбат мекард, найи тиллое дошт<sup>G2563</sup> то ки шаҳр ва дарвозаҳои он ва девори онро андоза кунанд.

[Ваҳй 21:16](#) Ва шаҳр чоркунҷаест, ва дарозӣ ба андозаи васеъ аст; ва шаҳрро бо най чен кард, дувоздаҳ ҳазор фулонг (стадион).<sup>G4712</sup> Дарозӣ ва паҳнӣ (паҳно)<sup>G4114</sup> ва баландии он баробар аст.

<sup>898</sup>Видео 24. «Ту Ерусалими муқаддас ҳастӣ (3/3)»).

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/35-apostles-disciples-with-power-authority/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/35-apostles-disciples-with-power-authority/).



☞ [Ваҳй 21:15](#) Ава ӯ (фариштае), ки бо ман сӯҳбат мекард, найи тиллое дошт, то шаҳр, дарвозаҳо ва девори онро андоза кунад.

☞ [Ваҳй 21:16](#) Ава шаҳр ҳамчун чоркунҷа сохта шудааст; дарозии он ба андозаи васеъ аст.

Ва шаҳрро бо най андоза кард: дувоздаҳ ҳазор (**12 000**) **фурлонгҳо**.<sup>899</sup>  
Дарозӣ, паҳнӣ ва баландии он баробаранд.

→ Фаришта бо найи тиллоӣ шаҳр, дарвозаҳо ва деворро андоза мекунад.

- **Андозаи шаҳри Ерусалими муқаддас**

- 1 фоллонг тақрибан 185 метр аст: 12,000 \* 185 метр = тақрибан 2,220 километр (дар дарозӣ, паҳнӣ ва баландӣ).

- Андозаи 12 000 дарозӣ, паҳнӣ ва баландӣ ба андозае дахл дорад, ки метавонад ҳамаи 12 қабиларо нигоҳ дорад

аз бани-Исроил (12.000\*12), ё **144,000**.<sup>900</sup>

- **Орокули маъбад (Қуддуси муқаддас)**

- Бино бар [1Под 6:20](#), оракули маъбад (ҳуҷраи дарунии хаймаи муқаддас) дар замин дорад ҳамон дарозӣ, паҳнӣ ва баландии ҳамон як куби комил, шабоҳат дорад "**Қуддуси муқаддас**" дар осмон.

→ Орокули маъбад (Муқаддасоти муқаддас, [1Под 6:17–19](#)), ки бо дасти хобида дар хона тайёр карда шудааст

аз Худованд (ё хаймаи Худо, [1Под 6:19](#)) дар замин, аз баландии он 10 зирӯ ҳурдтар аст **хонаи Худованд** ([1Под 6:2](#), [1Под 6:20](#)).

[1Под 6:2](#) Ва хонае, ки подшоҳ Сулаймон барои он сохта буд **Худованд**,

дарозии он шаст зирӯ буд,

ва паҳнои он бист зирӯ ва баландии он сӣ зирӯ (**30**) зирӯ.

[1Под 6:20](#) Ва оракул (Муқаддасоти муқаддас, ҳуҷраи дарунии маъбад ё хайма)<sup>H1687</sup>

дар пеш бист буд (**20**) зирӯ дар дарозӣ,

ва бист (**20**) зирӯ дар васеъ,

ва бист (**20**) зирӯ дар баландии он:

ва онро бо тиллои холис пӯшонид; ва қурбонгоҳро, ки аз кедр буд, пӯшонд.

([Ваҳй 21:17](#)) Андозаи девори Ерусалими муқаддас

[Ваҳй 21:17](#) Ва девори онро чен кард,

саду чилу чор зирӯ,<sup>G4083</sup> ба андозаи мард,<sup>G444</sup> яъне аз фаришта.

☞ [Ваҳй 21:17](#) Тдевори онро чен кард: **144 000 зирӯ**<sup>901</sup> ба андозаи одам, яъне фаришта.

- **Андозаи девори 144 000 зирӯ** ченаки одам аст (ки низ ченаки фаришта аст).

([Ваҳй 7:4](#) Ман шумораи онҳоеро шундам, ки мӯҳр зада шудаанд:

**144,000** аз тамоми сибтҳои бани-Исроил мӯҳр карда шуданд.)

- Ба гуфтаи 144,000, ки мӯҳр зада шудаанд [Ваҳй 7:4](#), як (1) зирӯ аз девори Ерусалими муқаддас ба як (1) писари мӯҳршудаи Исроил баробар аст.

<sup>899</sup>Фурлонг: Фазо ё масофаи тақрибан 600 фут (185 метр).

"G4712 - стадион - Луғати юнонии Стронг (kiv)." Библияи ҳарфи кабуд. 25 апрели соли 2023 дастрас шудааст.

<https://www.blueletterbible.org/lexicon/g4712/kiv/tr/0-1/>.

<sup>900</sup>Мурочиат кунед [Ваҳй 7:4–8](#).

<sup>901</sup>Зирӯҳо: андозаи дарозӣ ба масофа аз бӯғи оринҷ то нӯғи ангушти миёна (яъне тақрибан 18)

дюйм, (.5 м), аммо дарозии дақиқи он гуногун буд ва баҳсбарангез аст. "G4083 - pēchus - Луғати юнонии Стронг (kiv)."

Библияи ҳарфи кабуд.

25 апрели соли 2023 дастрас шудааст. <https://www.blueletterbible.org/lexicon/g4083/kiv/tr/0-1/>.

- Ба ибори дигар, аввалин меваҳои Масех, ё 144 000 нафаре, ки дар қудсҳои муқаддас дар хонаи Худованд сокинанд,<sup>902</sup>ки ҳар яке сутуни маъбади Худост ва ҳеҷ гоҳ аз он берун нахоҳанд рафт ([Ваҳй 3:12](#)).

([Ваҳй 21:18-20](#)) Сангҳои қиматбаҳои девори шаҳр

[Ваҳй 21:18](#) Ва бинои девори он аз яшм буд:<sup>G2393</sup>  
 ва шаҳр пок буд<sup>G2513</sup> тилло, монанди равшан (пок)<sup>G2513</sup> шиша.  
[Ваҳй 21:19](#) Ва пояҳои девори шаҳр бо (зеб) зинат дода шуданд.<sup>G2885</sup>  
 ҳама гуна сангҳои қиматбаҳо.  
 Асоси аввалин яшм буд,<sup>G2393</sup>  
 дюйм, сапфир,<sup>G4552</sup> сеюм, халседон,<sup>G5472</sup> чорум, зумуррад,<sup>G4665</sup>  
[Ваҳй 21:20](#) Панҷум, сардоникс; шашум, сардус; ҳафтум, хризолит; ҳаштум, берилл; нӯҳум, топаз;  
 даҳум, хризопрас; ёздаҳум, чанин; дувоздаҳум — аметист.

- ☞ [Ваҳй 21:18](#) Ва бинои девор аз яшм буд, ва шаҳр тиллоӣ холис буд, мисли шишаӣ холис.
- ☞ [Ваҳй 21:19](#) Твай асосҳои девори шаҳрро гузошт бо ҳар гуна сангҳои қиматбаҳо оро меоданд:
  - Бунёди 1: яшма,<sup>903</sup>
  - таҳкурсии 2: сапфир,<sup>904</sup>
  - таҳкурсии 3: халседони,<sup>905</sup>
  - таҳкурсии 4: зумуррад,<sup>906</sup>
- ☞ [Ваҳй 21:20](#) -бунёди 5: сардоникс,<sup>907</sup>
  - таҳкурсии 6: sardius,<sup>908</sup>
  - таҳкурсии 7: хризолит,<sup>909</sup>
  - бунёди 8: берилл,<sup>910</sup>
  - таҳкурсии 9: топаз,<sup>911</sup>

---

<sup>902</sup>Ба диаграммаи видеои 9 муроҷиат кунед. "1. Фисҳ».  
[www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/9-pasover-from-ot-to-nt/](http://www.therhemaofthelord.com/the-7-feasts-of-the-lord/9-pasover-from-ot-to-nt/).

<sup>903</sup>Ёш: санги қиматбаҳои рангҳои гуногун (барои баъзеҳо бунафш, дигарон кабуд, дигарон сабз ва дигарон ранги мис).  
 "G2393 - iaspis - Луғати юнонии Стронг (kiv)." Библияи ҳарфи кабуд. 25 апрели соли 2023 дастрас шудааст.  
<https://www.blueletterbible.org/lexicon/g2393/kiv/tr/0-1/>.

<sup>904</sup>Сафир: санги қиматбаҳо, шояд лапис лазули мо.  
 "G4552 - sapphires - Луғати юнонии Стронг (kiv)." Библияи ҳарфи кабуд. 25 апрели соли 2023 дастрас шудааст.  
<https://www.blueletterbible.org/lexicon/g4552/kiv/tr/0-1/>

<sup>905</sup>Халседон: санги қиматбаҳои ранги хокистарии туман, абрнок бо кабуд, зард ё арғувон.  
 "G5472 - chalkedon - Луғати юнонии Стронг (kiv)." Библияи ҳарфи кабуд. 25 апрели соли 2023 дастрас шудааст.  
<https://www.blueletterbible.org/lexicon/g5472/kiv/tr/0-1/>

<sup>906</sup>Зумуррад: санги қиматбаҳои шаффоф, махсусан бо ранги сабзи равшани худ қайд карда мешавад.  
 "G4665 - smaragdus - Луғати юнонии Стронг (kiv)." Библияи ҳарфи кабуд. 25 апрели соли 2023 дастрас шудааст.  
<https://www.blueletterbible.org/lexicon/g4665/kiv/tr/0-1/>

<sup>907</sup>Сардоникс: санги қиматбаҳо, ки бо рангҳои сурхи карнелиан (сард) ва сафеди оникс ишора шудааст.  
 "G4557 - sardonix - Луғати юнонии Стронг (kiv)." Библияи ҳарфи кабуд. 25 апрели соли 2023 дастрас шудааст.  
<https://www.blueletterbible.org/lexicon/g4557/kiv/tr/0-1/>

<sup>908</sup>Сардиус: санги қиматбаҳо, ки ду намуд дорад, аввалашро карнелия меноманд (азбаски гӯшт рангин аст) ва охираш сард. "G4556 - сардион - Луғати юнонии Стронг (kiv)." Библияи ҳарфи кабуд. 25 апрели соли 2023 дастрас шудааст.  
<https://www.blueletterbible.org/lexicon/g4556/kiv/tr/0-1/>

<sup>909</sup>Хризолит: санги қиматбаҳои ранги тиллоӣ.  
 "G5555 - chrysolithos - Луғати юнонии Стронг (kiv)." Библияи ҳарфи кабуд. 25 апрели соли 2023 дастрас шудааст.  
<https://www.blueletterbible.org/lexicon/g5555/kiv/tr/0-1/>

<sup>910</sup>Берил: санги қиматбаҳои ранги сабзи саманд. "G969 - beryllos - Луғати юнонии Стронг (kiv)." Библияи ҳарфи кабуд.  
 Дастрас шуд  
 25 апрели 2023.  
[https://www.blueletterbible.org/lexicon/g969/kiv/tr/0-1](https://www.blueletterbible.org/lexicon/g969/kiv/tr/0-1/)

<sup>911</sup>Топаз: санги қиматбаҳои сабзранг (хризолити мо). "G5116 - топазион - Луғати юнонии Стронг (kiv)." Библияи ҳарфи кабуд.  
 25 апрели соли 2023 дастрас шудааст.  
<https://www.blueletterbible.org/lexicon/g5116/kiv/tr/0-1/>

- бунёди 10: хризопрас,<sup>912</sup>
- тахкурсии 11-ум: ясинт<sup>913</sup>
- бунёди 12: аметист<sup>914</sup>

(Ваҳй 21:21) 12 марворид дар 12 дарвоза ва шаҳри тиллои холис

**Ваҳй 21:21** Ва дувоздаҳ дарвоза дувоздаҳ марворид буд;  
Ҳар як дарвоза аз як марворид буд; ва кӯчаи шаҳр тиллои холис буд, мисли шишаи шаффоф.

- ☞ **Ваҳй 21:21** Адувоздаҳ (12) дарвоза дувоздаҳ (12) марворид буд; ҳар як дарвоза аз марворид буд.  
Ақчаи шаҳр тиллои соф, мисли шишаи шаффоф буд.

- **Ерусалими муқаддас**  
-Ҳар яке аз 12 дарвоза аз 1 марворид, ҳамагӣ 12 марворид сохта шудааст.

(Ваҳй 21:22) Худованд Худои Қодири Мутлақ ва Барра

**Ваҳй 21:22** Ва дар он ҷо маъбад надидаам:  
барои Худованд<sup>G2962</sup>Худоё<sup>G2316</sup>Қодир<sup>G3841</sup> ва<sup>G2532</sup>Барра (арнион)<sup>G721</sup> маъбади он мебошанд.

- ☞ **Ваҳй 21:22** Ва ман дар он маъбад надидам, зеро **Худованд Худои Қодири Мутлақ** ва **Барра** маъбади он мебошанд.

- **Маъбади Худо**  
-**Худованди Мутаол**<sup>915</sup> ва **Барра** маъбад мебошанд.

(Ваҳй 21:23) **чаллои Худо** (дар маъбади Худо)

**Ваҳй 21:23** Ва шаҳр ба офтоб ва моҳ эҳтиёҷ надошт, ки дар он дурахшон шавад.  
барои **шӯҳратаз** **Худоё** сабук кард<sup>G5461</sup> он, ва **Барра** (арнион)<sup>G721</sup> нур аст (**шамъ**)<sup>G3088</sup> аз он.

- ☞ **Ваҳй 21:23** **Тӯ** (Муқаддас) шаҳриба офтобу моҳ ниёзе надошт, ки дар он равшанӣ кунад,  
зеро **шӯҳратаз** **Биравг** дар он дурахшон,  
ва **Барра** (арнион)<sup>G721</sup> он аст **шамъ** аз он.

- **Маъбади Худо**  
-**Тӯ Барра** (арнион)<sup>G721</sup> аст **шамъ** бо шаъну шарафи **Худоё**.  
-**Зани Барра** дар осмони кӯҳи бузург ва баланд аст, ки он **шаҳри бузург** аз зодгоҳаш,  
**Ерусалими муқаддас**,<sup>916</sup> дар кӯча **Худованд Худои Қодири Мутлақ** (Худованд ва Начотдиханда  
Исои Масеҳ) ва **Барра** (

<sup>912</sup>Chrysoprasus: санги ранги сабз, моил ба тилло, ки аз он ҷо ном дорад; зеро ин акик дар сина аст табақе, ки санги Нафтали буд. "G5556 - хризопрасос - Луғати юнонии Стронг (kiv)." Библияи ҳарфи кабуд. 25 апрел дастрас шуд,

2023. <https://www.blueletterbible.org/lexicon/g5556/kiv/tr/0-1/>

<sup>913</sup>Гиацинт: номи гул, инчунин аз санги қиматбаҳои ҳамон ранг, кабуди торик, ки ба сиёҳ мерасад.

"G5192 - hyacinthos - Луғати юнонии Стронг (kiv)." Библияи ҳарфи кабуд. 25 апрели соли 2023 дастрас шудааст.

<https://www.blueletterbible.org/lexicon/g5192/kiv/tr/0-1/>

<sup>914</sup>Аметист: санги қиматбаҳои ранги бунафш ва бунафш. "G271 - аметистос - Луғати юнонии Стронг (kiv)." Номаи кабуд

Библия. 25 апрели соли 2023 дастрас шудааст. <https://www.blueletterbible.org/lexicon/g271/kiv/tr/0-1/>

<sup>915</sup>Ба "[Расми 21-d]" ё

Видеои 44. "Пешгуии Навиштаҳо (2 Петрус 1) 2/2." [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/44-the-logos-the-rhema-in-the-last-days-2-peter-3-the-prophecy-of-the-scripture-2-peter-1-3/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/44-the-logos-the-rhema-in-the-last-days-2-peter-3-the-prophecy-of-the-scripture-2-peter-1-3/).

<sup>916</sup> Барои фаҳмидани он ки чӣ тавр ҷалолҳои гуногун ба маъбад оварда мешаванд, ба «Халқи Худо ба хаймаи муқаддас дохил мешаванд.

*Худоё, ҷалолҳои гуногун оварад*,» ва «Аз тани мулки паст то бадани шариф» аз «(Ваҳй 21:27) Онҳое, ки дар китоби ҳаёти Барра» пас диаграммаи "[Расми 21-2]"-ро фаҳмед.

шамъе, ки аз ҷалоли Худо равшан шудааст) мебошанд **маъбад**.<sup>917</sup>

---

<sup>917</sup>Ба “[Расми 21-е]” ё Видеои 24 муроҷиат кунед. “Шумо Ерусалими муқаддас ҳастед (3/3).”  
[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/35-apostles-disciples-with-power-authority/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/35-apostles-disciples-with-power-authority/).

The prophecy of the scripture (2 Peter 1) 2/2

**Prophecy of the scripture brought forth by the Holy Spirit**  
 2Pe 1:20 Knowing this first, that **no prophecy of the scripture is of any private interpretation** (Rev 21:20) **came from God's mouth** (Rev 21:20) **not in old time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Spirit**  
 → Heb 1:3 records, "Through **faith** we understand that **the worlds** were made perfectly by **the theme of God**" and there are three distinctions as to how God "framed" the heaven and the earth. **The word of God** is framed into three different sections:  
 → things that were **Created** (Heb 1:25) **Made (done)** (Heb 2:3) and **brought forth** (Heb 3:13 & Heb 3:11) (for details, video 1, "The seven days of God's creation")  
 → Through **faith**, we understand that the worlds (the heavens and the earth) were made perfectly by **the theme of God**, so the world (the logos) that we see now (with our natural eyes) are not made of things which do appear, but it is kept in store, reserved unto **the** (to reveal the theme of God) against the day of judgment and perdition of ungodly men (Heb 11:3, 2Pe 3:7, for details, see video 44, "The prophecy of the scripture (2 Peter 3) 1/2")  
 → The prophecy was brought forth by the Holy Spirit through holy men of God, not by the will of man. Therefore, first know that no prophecy of the scripture is of any private interpretation.

**We are eyewitnesses of the Lord Jesus Christ & His majesty**


2Pe 1:16 For we have not followed cunningly devised fables, when we made known unto you **the power and coming of our Lord Jesus Christ**, but were **eyewitnesses of His majesty**  
 2Pe 1:17 For **he received from God the Father honour and glory**, when there came such a voice to him from the excellent glory, **This is my beloved Son in whom I am well pleased.**  
 2Pe 1:18 And **this voice which came from heaven we heard**, when **we were with him in the holy mountain** (2Pe 2:2) (Joe 2:1) **Blow ye the trumpet in Zion, and sound an alarm in my holy mountain**: let all the inhabitants of the land tremble: for the day of the **LORD** cometh, for it is night at hand:  
 Joe 3:17 So shall ye know that I **am the LORD your God dwelling in Zion**, my **holy mountain**: then shall **Jerusalem be holy**, and there shall no strangers pass through her any more.  
 → When we were with the Lord Jesus Christ in the holy mountain, Zion, a voice came from heaven from the excellent glory, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased."  
 → As eyewitnesses to His majesty, the apostles have made known to you the power and coming of our Lord Jesus Christ.

**The Lord God Almighty & The Lamb**

2Pe 1:19 We have also a more sure steadfast **word (logos)** (Rev 21:20) whereunto ye **are called** **well that ye take heed**, as unto **a light** (3:308) **(a candle = the Lamb, Rev 21:23) that shineth in a dark place**, until the **day dawn (of day/light breaking through the darkness of night)** (2:326) and the **day star (to give light from Light)** (5:487 = **God 1:10 1:5**) (5:459) **arise in your hearts** (Rev 21:22 And I saw no temple therein: for the **Lord God Almighty**, and the **Lamb** are the temple of it.) (1st John 4:20) **Behold, I am the LORD** (1:108) **the God of all flesh** (1:420) **is there any thing (debat or theme)** (1:1697 3:4487) too hard for me?

→ We have a more steadfast logos of prophecy as to a candle, which is the Lamb that shines in a dark place until the daylight breaks through the darkness of night and the God's light arises to give light in your hearts.  
 (1st John 1:1 In the beginning was the logos, and the logos was with God, and the logos was God. But when the God's light arises and give light to the candle of the Lamb in your hearts, the light becomes the theme of God.)

So, **John 1:1** is re-interpreted as follows:  
 In the beginning **was** the logos, and the logos (the Lamb, that shines in a dark place) **was** with God and the logos **was** God (until the daylight breaks through the darkness of night). Meaning, **the Lamb is the LORD, the God of all flesh** (video 6, "The LORD/becomes your God"). When the daylight breaks through the darkness of night (the logos was God) and the light of God arises in your hearts, **the theme (the LORD God Almighty) is God**,<sup>1</sup> which was spoken by the holy prophets and the commandments spoken by the apostles of **the Lord and Saviour** (2Pe 3:2) **Jesus Christ** (2Pe 2:20).







(Ваҳй 21:24)② Подшоҳони замин&③Халқҳои наҷотёфта

**Ваҳй 21:24**Ва миллатҳо<sup>G1484</sup> аз наҷотёфтагон дар нур хоҳанд рафт<sup>G5457</sup> аз он:  
ва подшоҳони замин (замин)<sup>G1093</sup> шўҳрат ва шарафи онҳоро ба он оваред.

☞ **Ваҳй 21:24** Анд **миллатҳо** аз наҷотёфтагон дохил хоҳанд шуд (**аз они Худо**) **нур** аз он,  
ва **подшоҳони замин** оваранд **шўҳрат** ва **шараф** ба он.

② **Подшоҳони замин**

→ Подшоҳони замин ишора мекунанд **духтарони беақл** ки онҳоро меоранд **шўҳрат** ва **шараф** ба **маъбади Худодар** Ерусалими нав.<sup>920</sup>

③ **Халқҳои наҷотёфта**

→ Халқҳои наҷотёфта ишора мекунанд **духтарони дигар** ки пас аз 1000 сол дар замин наҷот хоҳад ёфт,  
ва роҳ хоҳанд рафт дар нури Худо аз **маъбад**.

(Ваҳй 21:25-26)③Халқҳои наҷотёфта

**Ваҳй 21:25**Ва дарвозаҳои он рўзона баста нахоҳад шуд, зеро ки дар он ҷо шаб нахоҳад буд.

**Ваҳй 21:26**Ва онҳо ҷалол ва шаъну шарафи халқҳоро ба он хоҳанд овард.

☞ **Ваҳй 21:25**Ва дарвозаҳо (Ерусалими муқаддас) рўзона ҳеҷ гоҳ баста нахоҳад шуд, зеро ки дар он ҷо шаб нахоҳад буд.

☞ **Ваҳй 21:26**Ава онҳо (халқҳои наҷотёфта) чизҳои худро хоҳанд овард **шўҳрат** ва **шараф** аз **миллатҳо** ба он (шаҳри муқаддас).

→ Дарвозаҳои **шаҳри бузурги муқаддаси муқаддас** рўзона ҳеҷ гоҳ баста нахоҳад шуд, бинобар ин дар он шаб ва торикӣ нахоҳад буд  
**маъбади Худо** дар осмон чун **нури Худо** тамоми рӯз нурпошӣ мекунанд.

→ Дар хонаи хаймаи Худо шаб нест (**Ваҳй 22:14**), дар куча **Ерусалими муқаддас** ҷойгир шудааст (**Ваҳй 21:2**).<sup>921</sup>

**1 Юҳанно 1:5**Пас, ин аст паёме ки мо дар бораи ӯ шундаем ва ба шумо хабар медиҳем  
**Худоё аст нур**,<sup>G5457</sup> ва дар ӯ ҳеҷ зулмот нест.

(Ваҳй 21:27) Номхое, ки дар китоби ҳаёти Барра навишта шудаанд

**Ваҳй 21:27**Ва ҳеҷ чизи палидкунанда ба он дохил нахоҳад шуд,  
на ҳар кори зишт мекунанд ва на дурӯғ.  
балки онҳое ки дар китоби ҳаёти Барра навишта шудаанд.

☞ **Ваҳй 21:27**Ва ҳеҷ чизи палид ва кори зишт ва дурӯғ ба он дохил нахоҳад шуд,  
балки онҳое, ки дар он навишта шудаанд **Барра Китоби Ҳаёт**.

→ Танҳо ғолибоне, ки номашон навишта шудааст **китоби ҳаёти Барра** ворид шуда метавонад **маъбади Худо**.


<sup>920</sup>Барои фаҳмидани он ки чӣ тавр ҷалолҳои гуногун ба маъбад оварда мешаванд, ба «Халқи Худо ба хаймаи муқаддас дохил мешаванд.

*Худоё, ҷалолҳои гуногун оварад,*» ва «Аз тани мулки паст то бадани шариф» аз «(**Ваҳй 21:27**) **Онхое, ки дар китоби ҳаёти Барра,**» пас диаграммаи «[Расми 21-2]»-ро фаҳмед.

<sup>921</sup>Ба «[Расми 21-2] Хаймаи нав дар осмон ва маъбади Худо» муроҷиат кунед.



[Расми 21-1] Чӣ тавр халқи Худо ба хаймаи Худо дохил мешаванд<sup>922</sup>



-Аз тани мулки паст то бадани пуршараф

- (a)+(b) **Ҳосили 1-ум** (144,000) + (c) **Ҳосили 2-юм** (муқаддасони мусибати бузург)  
→ **Наҷотдиҳанда, Худованд Исои Масеҳ**, кист **Барра** (арнион)<sup>G721</sup> (**ё Масеҳ**),<sup>923</sup> мақоми пасти амволи моро иваз хоҳад кард,  
то монанди они ӯ бошад **ҷисми пурчалол**.

**Фил 3:20** Зеро ки гуфтугуи мо дар осмон аст; аз кучо мо ҳам мечуям **Наҷотдиҳанда, Худованд Исои Масеҳ**:

**Фил 3:21** Кӣ зишти моро иваз мекунад (молу мулки паст)<sup>G5014</sup> **бадан**, то ки он мисли он сохта шавад<sup>G4832</sup> ӯ

**ҷисми пурчалол**, мувофиқи коре, ки ба воситаи он вай метавонад ҳама чизро ба худ тобеъ гардонад.

- **Шумо бо чизҳои фосиди фидия дода нашудаед** Аз падарони шумо мерос мондааст, вале бо хуни гаронбаҳои **Масеҳ**, аз **барра** (амнос)<sup>G286</sup> бе айб ва доғ, ё логотип, ки дар ибтидо пешниҳод шуда буд ва бо буд **Худоё**, ва буд **Худоё**. Ин **гӯсфанд** (амнос)<sup>G286</sup> пешакӣ муқаррар карда шуда буд **бунёди ҷаҳон**, ва аҳди байни **Худоё** (**'Лохим**) ва Иброҳимро тасдиқ кард **Худоё**<sup>G2316</sup> **дар**<sup>G1519</sup> **Масеҳ**.<sup>924</sup>

**Исо**, ки барои қурбонии сӯхтани ҳамчун **як қўҷқор** (айил, **Ҳастӣ 22:13**),<sup>H352</sup> чун ба дунё омад **барра**<sup>G286</sup> аз **Худоё** (**Юханно 1:29**) ва шуд **Барра** (арнион)<sup>G721</sup> (**ё Масеҳ**, **1Пт 1:19**) ва дар ин охири замон барои мо зоҳир гардид, чун **Худованд** ва **Наҷотдиҳанда** **Исои Масеҳ** (**Худоё**) **Қодир** (**1Пт 1:20**).

Ба воситаи ӯ шумо ба он бовар мекунед **Худоё**, ки ӯро аз мурдагон эҳё кард ва ӯро ҷалол дод, то имон ва умеди шумо дар он бошад **Худоё**.<sup>925</sup>

- Вмург **Масеҳ**, **мохаёт**, пайдо мешавад, он ғолибоне, ки ба таъмид гирифта шуданд **Масеҳ** ва пӯшидаанд **Масеҳ** (**Ҷал 3:27**), инчунин бо ӯ дар зоҳир хоҳад шуд **шўҳрат** ба воситаи Рӯҳи **хаёт** дар **Масеҳ**.

<sup>922</sup>Акс аз "[Расми 10-2] 3 дарав ва 4 соат."

<sup>923</sup>Ба «Худованди Қодир Мутлақ, **Ваҳй 1:8** ва **Худованд Худои Қодир Мутлақ, Ваҳй 4:8**».

<sup>924</sup>Ба "**(Ваҳй 5:7-14)** Муқаддасони муқаддас (онҳое, ки дар назди Исо дар Масеҳ хуфтаанд) барои Худо подшоҳон ва қоҳинҳо шудаанд.»

Як қўҷқор<sup>H352</sup> → барра (Исо)<sup>G286</sup> → Барра (арнион)<sup>G721</sup> (**ё Масеҳ**)<sup>924</sup> (Худованд ва Наҷотдиҳанда Исои Масеҳ) → Худои бузург

<sup>925</sup>Мурочиат кунед "**(Ваҳй 6:1-2)** Қушодани мўҳри 1 (аспи сафед)."

[Кол 3:4](#)Кай **Масех**, ки мост **хаёт**, зоҳир хоҳад шуд, он гоҳ шумо низ бо Ӯ дар дохил хоҳед буд **шӯҳрат**.

-[Халқи Худо ба хаймаи Худо дохил шуда, ҷалоли гуногун хоҳанд овард](#)<sup>926</sup>

① [144,000](#)([духтарони доно](#),[Ваҳй 21:9](#)) дар шаҳри бузурги Ерусалими муқаддас ҳастанд, ки дар он ҷалоли Худо медурахшад.

→ Дар [Ваҳй 21](#), [арӯс](#) ([бокираи доно](#)) [ҳамчун Ерусалим тасвир шудааст](#) ([1Кр 3:16](#)), шаҳре, ки дар осмон ҷойгир шудааст

[Ерусалим](#) (ё кӯҳи Сион), ки нури онро қабул мекунад [Худоё](#), табдил меёбад [Ерусалими нав](#), ва сипас ба шаҳри бузург, [Ерусалими муқаддас](#), дар кучо [Худованд Худои Қодири Мутлақ](#) ва [Баррамаъбад](#) мебошанд аз он ([Ваҳй 21:22](#)).

- Ва лаънат ва шабе дигар нахоҳад буд, то ба шамъ ва нури офтоб ва мох, зеро [Барраастшамъ аз шаҳр](#), схини [нури Худо](#).

② [Подшоҳони замин](#) ([духтарони беақл](#), [Ваҳй 21:24](#)) онхоро меорад [шӯҳрат](#) ва шараф ба маъбади Худо дар Ерусалими нав.

→ Духтарони беақл онҳое ҳастанд, ки ҳеҷ чиз надоштанд [равған](#) бо онҳо, вақте ки Писари Одам омад, ва аз он сабаб тайёр набуданд, то 2-юм дар замин монданд.

③ [Халқҳои наҷотёфта](#) ([духтарони дигар](#), [Ваҳй 21:24-26](#)) касоне ҳастанд, ки пас аз 1000 сол дар замин наҷот меёбанд.

→ Боқимондаи мурдагон аз халқҳои наҷотёфта ба назди онҳо хоҳанд омад [хаёт](#) пас аз 1000 сол тамом мешавад ва хоҳад дошт онҳо [эҳёи аввал](#).<sup>927</sup>

→ Халқҳои наҷотёфта ворид мешаванд [нури Худо](#) ки дар хаймаи Худо медурахшад, дар он чо [Худоё бо ҳама зиндагӣ мекунад аз Ӯ одамон](#), хамин тавр ичро мекунад [ваъдаи Худованд](#) дар [Хизқиёл 37:27](#) ва [2 Кўринтиён 6:16](#).<sup>928</sup>

➤ Вақте ки ҳама [халқи Худо](#) ба хаймаи Худо даромаданд, [Хиз 37:27](#) ичро хоҳад шуд:

**"Хаймаи Ман низ бо онҳо хоҳад буд**

**(ава Ман дар онҳо сокин ва дар онҳо рафтор хоҳам кард):**

**бале, Ман Худои онҳо хоҳам буд,**

**ва онҳо қавми Ман хоҳанд буд. »**


<sup>926</sup>Ба "[Расми 21-2]" муроҷиат кунед. Барои фаҳмидани он ки чӣ тавр ҷалолҳои гуногун ба маъбад оварда мешаванд, ба «[халқи Худо хоҳад](#)

[ба хаймаи Худо дохил шуда, ҷалолҳои гуногун меоваранд](#)» ва «Аз бадани мулки паст ба тани шариф» аз "[Ваҳй 21:27](#) [Амононе, ки дар китоби хаёти Барра навишта шудаанд](#)," пас диаграммаи "[Расми 21-2]"-ро фаҳмед.

<sup>927</sup>Ба "[Ваҳй 20:5-6](#) [Вақти яқум \(серияи 3-юми соати 4\)](#)."

<sup>928</sup>Ба "[Расми 21-f]" ё Видеои 48 муроҷиат кунед. "8. Ханука».

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/48-the-feasts-of-the-lord-8-hanukkah/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/48-the-feasts-of-the-lord-8-hanukkah/).





## Боби 22

(Ваҳй 22:1) тахти Худо ва Барра (Дарёи поки оби ҳаёт)

**Ваҳй 22:1** Ва ӯ ба ман дарёи поки оби ҳаётро нишон дод, ки мисли булӯр равшан аст.  
ки аз тахти Худо ва Барра мебароянд.<sup>G721</sup>

☞ **Ваҳй 22:1** Ава ӯ ба ман дарёи поки оби ҳаётро нишон дод, ки мисли булӯр соф аст,  
аз тахти тахти **Худоёва аз Барра**.

→ Дарёи поки оби ҳаёт аз тахти Худо ва Барра дар қудсҳои муқаддас қорӣ мешавад.

(Ваҳй 22:2) Дарахти ҳаёт (аз дарёи софи оби ҳаёт рӯёнда шудааст)

**Ваҳй 22:2** Дар миёни кӯчаи он ва дар ду тарафи дарё дарахти ҳаёт буд,  
ки дувоздаҳ мева медод ва ҳар моҳ мева медод;  
ва баргҳои дарахт барои (дар) буданд<sup>G1519</sup> табобат (хизматрасониҳои маишӣ)<sup>G2322</sup> аз миллатҳо.<sup>G1484</sup>

☞ **Ваҳй 22:2** Идар байни кӯчаи он (**шаҳри муқаддас**) ва дар ду тарафи дарё, буд **дарахти ҳаёт**,  
ки дувоздаҳ (**12**) **мева**, ҳар як дарахт ҳар моҳ меваи худро медихад.  
**Баргҳои дарахт** бояд ба хонадони халқҳо хизмат кунанд.

→ Дарахти ҳаёт (аз дарёи поки оби ҳаёт рӯёнда шудааст) дар ду тарафи дарёи шаҳр ба дарахти  
дарахт монанд аст.

**ду дарахти зайтун** (ду шоҳид **дар Зек 4**) тқулоҳ аз ҷониби Худованд ғизо дода шуд  
(**□ dōn**)<sup>H113</sup> **тамоми замин**,  
ректани сели равгани софи тиллоӣ аз шоҳаҳои хӯшаҳои гандум, барг доштан  
ки ба хонагии халқҳо хизмат кунанд.<sup>930</sup>

(Ваҳй 22:3–4) Бандагони Худо чеҳраи Худоро хоҳанд дид (Рӯзи Худо)

**Ваҳй 22:3** Ва дигар лаънат нахоҳад буд:  
балки тахти Худо ва Барра дар он хоҳад буд; ва хизматгори наш<sup>G1401</sup> ба вай хизмат мекунад:  
**Ваҳй 22:4** Ва чеҳраи ӯро хоҳанд дид; ва номи ӯ дар пешони онҳо хоҳад буд.

☞ **Ваҳй 22:3** Ава дигар лаънат нахоҳад буд, балки **тахти Худо ва аз Барра** дар он хоҳад буд,  
ва бандагонаш (бандагони Худо) ӯро (Худоро) мепарастанд.

☞ **Ваҳй 22:4** Ва чеҳраи ӯро хоҳанд дид, ва исми ӯ дар пешониашон хоҳад буд.

→ Дар сари он ном навишта шудааст **Худованд Худо**<sup>931</sup> ки касе ҷуз Худаш наредонист (**Ваҳй 19:12**)  
аммоту хизматгори **Худоё** хоҳанд дид **аз онҳо** **Худо** чеҳра, ва **аз онҳо** **Худо** ном дар пешониашон бошад.

**Ваҳй 7:3** *Гуфта, "Дард надихед замин, бахр ё дарахтон  
то даме ки мо дорем **мӯҳр баста** хизматгори мо **Худоё** дар пешониашон."*

<Рӯзи Худо>

\* Аз "[3] 70 ҳафтаи Дониёл" гирифта шудааст.

<sup>930</sup> Аз **Ваҳй 11:3–4**.

<sup>931</sup> Муроҷиат кунед **Ваҳй 19:11**.

Abomination (AOD)	The day of the Lord Jesus (Rev 14:12-13)	The day of the Lord Wrath of God (WOG)	Day of Christ	The day of God	
			The Garden of Eden		
			1,000 years	∞	
			On the ground	In heaven	
Great Tribulation Daniel's 2nd half of 70th week			Heavenly Jerusalem	God's paradise (Rev 2:7)	Holy Jerusalem
Abomination (AOD)	The hour of temptation (Rev 3:10)	Wrath of God (Rev 16)	Mount Zion (Heb 12:22)	New Jerusalem	Holy Jerusalem
		Armageddon			

-**Рӯзи Худо** ба он рӯз ишора мекунад **Худоё** дар байни халқи Худ (фарзандони Худо) сокин ва рафтор хоҳад кард ва ба онҳо табдил хоҳад ёфт

**Худоё** аз халқи худ (**2Қр 6:16** Ман дар онҳо сокин ва дар онҳо рафтор хоҳам кард; ва ман онҳо хоҳам буд **Худоё**, ва онҳо ман хоҳанд буд **одамон**.) дар **хаймаи Худо**.

**2Пт 3:12** Дар ҷустуҷу ва ба омадани шитоб **рӯзи Худо**,

ки дар он осмонхост **оташ** барҳам дода мешавад, ва унсурҳо (рудиментҳо) <sup>G4747</sup> **гудохта** мешавад

(**шавад моеъ**) <sup>G5080</sup> **бо гармии гарм?**

**2Пт 3:13** Бо вучуди ин мо, ба гуфти **ваъда**, ҷустуҷӯ кардан **осмонҳои нав** (**чамъ**) <sup>G3772</sup>

**ва замини нав** (**якгона**), <sup>G1093</sup> **ки дар он истикомат мекунад адолат**. <sup>G1343</sup>

**2Пт 3:14** Бинобар ин, эй маҳбубон, модоме ки шумо чунин чизҳоро ҷустуҷӯ мекунед,

Саъю кӯшиш кунед, ки назди **ӯ** дар осоиштагӣ, беайб ва беайб пайдо шавед. <sup>G298</sup>

(**беайбто** ба охир, ё то **рӯзи мо Худованд Исои Масех**, **1Қр 1:8**)

**2Пт 3:15** Ва ҳисоб кунед, ки пурсабрии мо **Худовандо астнаҷот**;

чунон ки бародари маҳбуи мо **Павлус** низ аз **рӯи ҳикмате**, ки ба **ӯ** ато шудааст, ба шумо навиштааст;

(**Тӯ логотип** табдил меёбад **рема**)

- Дар омадани **рӯзи Худо**, осмонҳо пароканда хоҳанд шуд **оташ** (**2Пт 3:12**) ва авлоди дунё (**логотипҳо**, **Фал 4:3**) **гудохта** мешавад ва **моеъ** мешавад (**рема**, дарёи поки об, **Ваҳй 22:1**) бо гармии гарм. <sup>932</sup>
- Аммо мувофиқи ваъдаи **ӯ**, шумо аз ҷониби **ӯ** комил хоҳед шуд **ремаи Худо** дар осмони нав ва замин, ки дар он адолат сокин аст. <sup>933</sup>

(**Ваҳй 22:5**) Бандагони Худо то абад подшоҳӣ хоҳанд кард

**Ваҳй 22:5** Ва дар он ҷо шаб нахоҳад буд; ва онҳо ба шамъ ниёз надоранд, <sup>G3088</sup> на нури офтоб; зеро ки **Худованд Худо** медиҳад <sup>G5461</sup> **нурашон**: <sup>G5461</sup> ва онҳо то абад подшоҳӣ хоҳанд кард.

☞ **Ваҳй 22:5** Ва дар он ҷо шаб нахоҳад буд:

Онҳо ба шамъ ва нури офтоб ниёз надоранд, зеро **Худованд Худо** ба онҳо нур медиҳад.

Ава онҳо то абад подшоҳӣ хоҳанд кард.

→ **Худованд Худо** ба хизматгорон чарог медиҳад **Худоё** (**Ваҳй 22:3**) дар Ерусалими муқаддас ва онҳо то абад салтанат хоҳанд кард.

(**Ваҳй 22:6**) Логоҳо (Содиқ ва ҳақиқӣ)

**Ваҳй 22:6** Ва **ӯ** ба ман гуфт: «Ин суханон (логотип) <sup>G3056</sup> содиқ ва ҳақиқӣ ҳастанд; ва **Худованд Худо**и анбиёи муқаддас фариштаи **Худро** фиристод ба бандагонаш нишон додан (**чамъ**) <sup>G1401</sup> **қорҳое**, ки бояд ба зудӣ анҷом дода шаванд.

<sup>932</sup>Видео 32. "(Асрори бузург) Масех ва Калисои 1/2."

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/32-a-great-mystery-christ-the-church-all-things-are-of-god/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/32-a-great-mystery-christ-the-church-all-things-are-of-god/).

<sup>933</sup>Дар бораи осмон ва замини нав, ба "(**Ваҳй 21:1**) **Осмони нав ва замини нав**»

☞ [Ваҳй 22:6](#) Тон гоҳ ӯ (фаришта) ба Юҳанно гуфт: «Инҳо логотипҳо содиқ ва ҳақиқӣ ҳастанд.»  
Ва Худованд Худо аз пайғамбарони муқаддас фариштаи Худро фиристод  
ки ба бандагонаш он чиро, ки ба наздикӣ ба чо овардан лозим аст, нишон диҳад.

- Логотипҳо & ремаи Худо<sup>934</sup>

- Худо ё дод ваҳйи Исои Масеҳ ба назди Яҳё фиристод ва фариштаи Худро назди бандаи Худ фиристод Чон ки шаҳодат медиҳанд логотипҳо аз Худо ё (ё Исои Масеҳ), ба бандагонаш он чиро, ки бояд ба наздикӣ ба амал ояд, нишон диҳад (ремаи Худо).<sup>935</sup>

[Хуруҷ 23:20](#) «Инак, Ман фариштаеро пеш аз ту мефиристам, то туро дар роҳ нигоҳ дорад, ва туро ба маконе ки ман тайёр кардам, биёрам».

- Год фариштаи ро фиристод тӯ Худованд Худо (Масеҳ, [Ваҳй 4:8](#))<sup>936</sup> аз пайғамбарони муқаддас, пеш аз шумо ки ба шумо нишон диҳад ки Худованд Исои Масеҳ аст Писари Худо, ва шуморо аз он чи ба наздикӣ рӯй хоҳад дод, нигоҳ дорад, ва шуморо ба маконе, ки муҳайё кардааст, биёрад.<sup>937</sup>

→ Ин ифшои Исои Масеҳ, ки аз ҷониби Инчил ба шумо мавъиза карда мешавад Исои Масеҳ, аст "ремаи Худованд," ва инҳо логотипҳо содиқона амалӣ мегардад.

[\(Ваҳй 22:7\)](#) Логотипҳои пешгӯии ин китобро нигоҳ доред (ман зуд меоям)

[Ваҳй 22:7](#) Инак, ман ба зудӣ меоям: хушо касе ки суханонро риоя мекунад (логос)<sup>63056</sup> дар бораи пешгӯии ин китоб.

☞ [Ваҳй 22:7](#) Бинак, Ман зуд меоям! Бкам аст касе, ки нигоҳ дорад логотипҳо дар бораи пешгӯии ин китоб.

- ҷони шумо ба воситаи ҳақиқат дар ҳақиқат пок мешавад Рӯх, ва шумо аз нав аз тухми бефано таваллуд шудаед, логотипи Худо ки абадӣ зинда ва ҷовид аст.

→ Ин рема аз Худованд (меваи логотипҳо: меваи одил + меваи рӯх) ба шумо имкон медиҳад, ки бо камоли гайрат ишк бо хамдигар дили пок.<sup>938</sup>

[\(Ваҳй 22:8–9\)](#) Фаришта ҳамкори Яҳё, бародарон ва пайғамбарон буд

[Ваҳй 22:8](#) Ва ман Юҳанно инро дидам ва шунидам. Ва ҳангоме ки шунидам ва дидам,  
Ман ба пеши пойҳои фариштае, ки ин чизҳоро ба ман нишон дод, афтада, сачда кунам.  
[Ваҳй 22:9](#) Он гоҳ ӯ ба ман гуфт: «Зинҳор, ин корро нақун;

<sup>934</sup> Аз [Ваҳй 1:1](#).

<sup>935</sup> [Ваҳй 22:6](#), ба "[Расми 1-а]" ё Видеои 15 муроҷиат кунед. "Инчили логотипи Худо" [therhemaofthelord.com/the-gospel/15/](http://therhemaofthelord.com/the-gospel/15/).

<sup>936</sup> Грифта аз "[\(Ваҳй 6:7–8\)](#) Кушодани мӯҳри 4-ум (аспи сабз: Марг ва ҷаҳаннам)»

→ Худованд Худо ([Дев30:20](#)) шумо ҳаёт ки ба он шумо бояд часпонед. Дар НТ, Масеҳ мост ҳаёт ([Кол 3:4](#)) кист Худованд (кирос)<sup>G2962</sup> аз осмон, ягонаи мо оfo (despotēs) Худо ё<sup>G2316</sup> ки мост Худованд Исои Масеҳ ([Яҳудо 1:4](#)).

Тбинобар ин, интиҳоб кунед ҳаёт (Масеҳ) бо итоат қардан ба овози У ва часпидан ба У.

<sup>937</sup> Видеои 28. «Самари Рӯх». [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/28-the-fruit-of-the-spirit/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/28-the-fruit-of-the-spirit/).

<sup>938</sup> Видеои 20. «(Гилоф, шамшер ва шамшери дудам).

[www.therhemaofthelord.com/sword/20-a-sharp-sheath-sword-two-edged-sword-2/](http://www.therhemaofthelord.com/sword/20-a-sharp-sheath-sword-two-edged-sword-2/).



ва аз онҳо, ки суханҳоро нигоҳ медоранд (логос)<sup>G3056</sup> аз ин китоб: ибодат **Худоё**.

☞ **Ваҳй 22:8** Ҳоло ман, **Чон**, ин чизҳоро дида ва шуниданд. Ава ҳангоме ки шунидам ва дидам, Ман ба пеши пойҳои фариштае, ки ин чизҳоро ба ман нишон дод, афтадам, то ки сачда кунам.

☞ **Ваҳй 22:9** Тон гоҳ ӯ (фаришта) ба ман гуфт:  
«Ин корро накунед. Ман рафиқи ту ва аз бародарони ту анбиё ҳастам,  
ва аз онҳое, ки нигоҳ медоранд **логотипҳо** аз ин китоб. Ибодат кардан **Худоё**.»

→ Ҳамкорон, бародарон ва анбиё нигоҳ доранд **логотипҳо аз китоби ваҳй** ва ибодат **Худоё**.

- **Рафикон**, бародарон ва пайғамбарон

→ Фаришта (Исо, **Ваҳй 22:16**) ки ба Юҳанно дар бораи корҳое, ки бояд ба қарибӣ анҷом дода шаванд, нишон дод, аз они ӯ буд

**рафикон**, бародарон<sup>939</sup> ва пайғамбарон.

→ Эзоҳ: Ҳамкорон ва бародарон «пайғамбар» мебошанд ва яке аз онҳо фариштаи Исо буд, ки ба Юҳанно дар бораи чизҳои оянда нишон дод.

(**Ваҳй 22:10**) Кушодани логотипҳои пешгуи ин китоб

**Ваҳй 22:10** Ва ба Юҳанно гуфт: «Ба суханон мӯҳр назанед (логос)<sup>G3056</sup> дар бораи пешгуи ин китоб: зеро вақт наздик аст.

☞ **Ваҳй 22:10** Ва ӯ (фаришта) ба Яҳё гуфт:  
"Накунед **мӯҳр логотипҳо** дар бораи пешгуи ин китоб, барои **вақт наздик аст**.»

- **Тухми нон гӯшти он аст Писари Одам**, ки буд **логотипҳо**. Доштан **жаёт**, шумо бояд гӯшти ӯро бихӯред (қабул кунед **логотипҳо**), ки **гӯшти рӯхонӣ**, ва хуни ӯро бинӯшед (қабул кунед **рема**) ки **нӯшокии рӯхонӣ**.<sup>940</sup>

- **Логотипҳои Худо** ки ба санги зинда табдил ёфтааст **аз они Худованд** **чисми вайроннашаванда**, ва касе ки шамшери бузург дорад **Исои Масех** **мо Худовандо**, ба воситаи кӣ **Худоё зинда** **мекунад логотипи Худо** дар шумо ба **ремаи Худо**.

† **Исои Масех** (нони зинда, ки аз осмон нозил шуд, **Юҳанно 6:51**), ки **Худоё** дорад **мӯҳр баста** ба **Писари Одам** то охирзамон (**Юҳанно 6:27**), он аст, ки ба дунё омадааст, то сулҳро аз замин бигирад.

(**Ваҳй 22:11**) Одил (муқаддас) ва ноадолат (нокудс)

**Ваҳй 22:11** Он ки ситамкор аст,<sup>G91</sup> бигзор вай беадолат бошад<sup>G91</sup> ҳанӯз: <sup>G2089</sup> ва ҳар кӣ палид бошад, боз ҳам палид бошад.  
ва он ки одил аст,<sup>G1344</sup> бигзор вай боз одил бошад; ва он ки муқаддас бошад, муқаддас бошад.

☞ **Ваҳй 22:11** Бигзор касе ки ноинсоф бошад, беинсоф бошад;  
ва ҳар кӣ палид аст, палид буданашро давом медиҳад;  
ава ҳар кӣ одил аст, бояд одил бошад;  
ва он ки муқаддас аст, муқаддас боқӣ мемонад.

<sup>939</sup>Муроҷиат кунед "**Ваҳй 6:11**»

- Ҳамкорон хизматгорони содиқи Масех дар Худованд мебошанд (kyrios)<sup>G2962</sup> мисли Эпафрас<sup>G1889</sup> (**Кол 1:7, Кӯл 4:7-12, Фм 1:23**).

- Бародарон касоне ҳастанд, ки рӯҳи нубувватро гирифтаанд ва дар бораи Исо шаҳодат медиҳанд.

<sup>940</sup>Видео 26. «Фисҳи Худованд (Аҳди Ҷадид)».

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/26-the-lords-pasover-the-new-tetament/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/26-the-lords-pasover-the-new-tetament/).

- Зеро он чи одам мекорад, дарав мекунад (Ғал 6:6–8)  
→ Ҳар кӣ ба ҷисми худ мекорад, меҳоҳад, ки ҷисм фасодро даравад.  
→ Он ки мекорад (**логотипҳо**) ба **Рӯҳ**иродаи **Рӯҳ** дарав мекунад **ҳаёти ҷовидонӣ (рема)**.
- **Дар таълим дода шавад логотипҳо**  
Ғал 6:6 Бигзор он ки дар калом таълим дода шудааст (**логотипҳо**)<sup>63056</sup>  
*ба касе ки таълим медиҳад, хабар диҳед **ҳама чизҳои хуб**.*  
Ғал 6:7 Фирефта нашавад; **Худоё** масҳара намешавад: **зеро ки одам он чи мекорад, онро низ даравад.**  
Ғал 6:8 Зеро ҳар кӣ барои ҷисми худ мекорад, аз ҷисм фасод хоҳад даравид;  
*балки касе ки мекорад **Рӯҳ** аз **Рӯҳ** дарав **умри абадӣ**.*

(Ваҳй 22:12-13) Омадани Исои Масеҳи Худованд ва мукофоти Ӯ

Ваҳй 22:12 Ва инак, ман ба зудӣ меоям; ва мукофоти ман бо ман аст, то ба ҳар кас мувофиқи кори ӯ бидиҳам.  
Ваҳй 22:13 Ман Алфа ва Омега ҳастам, ибтидо ва интиҳо, аввал ва охири.

- ☞ Ваҳй 22:12 «Ва инак, **Ман зуд меоям**, ва **Мукофоти ман** бо Ман аст, то ба ҳар кас мувофиқи кораш бидиҳам».
- ☞ Ваҳй 22:13 "Ман мебошам **Алфа** ва **Омега**, **ибтидо** ва **поён**, **аввал** ва **охирин**."

→ Юҳанно шаҳодат медиҳад **логотипи Худо**, **ваҳйи Исои Масеҳ**, ба хафт калисо ба ошкор кунад, ки **Худованд Исои Масеҳ**, реша ва насли Довуд, аз насли Довуд ба ҳасби ҷисм сохта шудааст.

→ Ин **Худованд Исои Масеҳ** аст **Алфа** ва **Омега**, **ибтидо** ва **поён**, **аввал** ва **охирин**, ва **Вай зуд меояд** ва ба ҳар кас мувофиқи аъмоли худ мукофот диҳед.<sup>941</sup>

- † **Худованд** ба онҳое, ки зӯҳури Ӯро дӯст медоранд, то ба онҳо ато кунад, зоҳир хоҳад шуд **тоҷи адолат** дар он рӯз (**2Тм 4:8**). Фарз кардем **тоҷаз шӯҳрат** дар роҳи адолат пайдо мешавад, **рема** ба мӯъминон зоҳир хоҳад шуд **Исо** аст **Писари Худо**.<sup>942</sup> **Худованд** дилҳои шуморо дар қудсият беайб устувор хоҳад кард **Худоё** мо **Падар** дар омадани мо **Худованд Исои Масеҳ** бо тамоми муқаддасони Ӯ (**1-ум 3:13**), ва ҷисми зишт (каммулки) моро ба ҷисми пурҷалоли худ иваз кунед **Наҷотдиҳанда, Исои Масеҳи Худованд**,<sup>943</sup> кист **Барра, Масеҳ** (**Фил 3:21**).<sup>944</sup>

(Ваҳй 22:14) Дарвозаҳои хонаи хаймаи Худо

Ваҳй 22:14 Хушо касоне, ки аҳкоми Ӯро ба ҷо меоваранд, то ҳақ (ҳуқуқ) дошта бошанд.<sup>G1849</sup> ба дарахти ҳаёт, ва аз дарвозаҳо ба шаҳр дароянд.

- ☞ Ваҳй 22:14 БПас онон, ки Ӯро мекунад **амрҳо**, то ки онҳо ҳуқуқ дошта бошанд **дарахти ҳаёт**, ва тавассути ворид шудан мумкин аст **дарвозаҳо ба шаҳр**.

- **Дарвозаҳо ба шаҳр**

-Тшланг, ки аҳкоми Ӯро ба ҷо меорад, қудрати дохил шуданро дорад **дарвозаҳо ба шаҳр**, ки аст **дарвозаҳои хонаи Худованд** ё **хонаи хаймаи Худост** (**1Кр 9:23**).

1Кр 9:23 *Аз ин рӯ, онҳо ва фарзандонашон назорат мекарданд **дарвозаҳои хонаи Худованд**,*

<sup>941</sup>Аз Ваҳй 1:18, ё Видео 28. «Меваи Рӯҳ».

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/28-the-fruit-of-the-spirit/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/28-the-fruit-of-the-spirit/).

<sup>942</sup>Мурочиат кунед Ваҳй 6:2 барои тафсилот.

<sup>943</sup>Видеои 45. «6. Кафолат». [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/45-the-feasts-of-the-lord-6-atonement/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/45-the-feasts-of-the-lord-6-atonement/).

<sup>944</sup>Ба «Худованди Қодири Мутлақ, Ваҳй 1:8 ва Худованд Худои Қодири Мутлақ, Ваҳй 4:8».

яъне, хонаи хайма, аз тарафи палатахо.

† **Аҳкомҳо барои Исроил:** (1) Худованд Худои худро дӯст доред, (2) ёри худро мисли худ дӯст доред.

Такрори Шариат 6:4 Гӯш кун, эй Исроил: Худованд (Худованд)<sup>H3068</sup> мо Худоё ('Оллоҳим)<sup>H430</sup> як аст ХУДОВАНД (Худованд):<sup>H3068</sup>

Такрори Шариат 6:5 Ва ту дӯст хоҳӣ дошт Худованд (Худованд)<sup>H3068</sup> ту Худоё ('Оллоҳим)<sup>H430</sup> бо тамоми дили ту, бо тамоми ҷони ту ва бо тамоми қуввати ту.<sup>H3966</sup>

Такрори Шариат 6:6 Ва ин суханон (ёрема),<sup>H1697</sup> ки имрӯз ба ту амр мефармоям, дар дили ту

хоҳад буд:

(1) Амри аввал

12 март 29 Исо дар ҷавоби вай гуфт: «Аз ҳама аҳкоми аввал ин аст: "Гӯш кун, эй Исроил!

Худованд (кирио)<sup>G2962</sup> мо Худоё<sup>G2316</sup> як аст Худованд (кирос)<sup>G2962</sup>:

12 март 30 Ва ту дӯст хоҳӣ дошт Худованд (кирио)<sup>G2962</sup> ту Худоё<sup>G2316</sup>

бо тамоми дили ту ва бо тамоми ҷони ту, ва бо тамоми ақли ту ва бо тамоми

қуввати ту.

ин ҳукми аввалин аст.

→ Як Худованд (Худованд) як Худованд аст (kyrios).

Бинобар ин, «дӯст доштани Худованд Худои худ» ин «дӯст доштани Худованд иякто»-ро ифода мекунад, ки ин эълон мекунад

«Мо (фарзандони Худо) дар муҳаббати Падар Худо ҳастем (ба воситаи) Худованд

Исои Масеҳ».<sup>945</sup>

(2) Амри дуюм

март 12:31 Ва дуюмаш чунин аст, яъне ин, ёри худро мисли худ дӯст бидор.

Фармони дигаре аз ин бузургтар нест.

(John 15:12 Ин аст фармони ман, Ин аст шумо якдигарро дӯст медоред, чунон ки

ман туро дӯст доштам.)

→ Исо ба шумо фармон дод ба ишк якдигар, чунон ки вай дорад дӯст медошт шумо.

• **Дарахти ҳаёт**

Худованд Худо каррубихоро гузоштаанд ва шамшери оташин дар шарқи боғи Адан, вақте ки Ё ин одамро пеш кард, ва шамшери оташин барои нигоҳ доштани роҳ ҳар роҳро гардонд дарахти ҳаёт (Ҳастӣ 3:24).

→ Дарахти ҳаёт дар боғи Адан дар ду тарафи даръё дар байни кучаи ба

Шаҳри муқаддас, ки дар байни бихишти он аст Худоё.<sup>946</sup>

† **Як тезшамшери дудам** аз даҳони Писари Одамшамшери оташин аст, ки барои нигоҳ доштани роҳ ҳар роҳро гардонд дарахти ҳаёт, ки меваи манна нихонӣ ёрема аз Худованд, ки ба он дода мешавад бағолибон хӯрдан.<sup>947</sup>

† **Масеҳ** барои таъмид гирифтани мо мурдба як бадан аз ҷониби як Рӯҳ, хоҳ яҳудӣ бошем, хоҳ юнонӣ, хоҳ озод, хоҳ мард, хоҳ зан, хоҳ варвар, хоҳ скиф, барои Худоё онҳоро (яҳудиён, юниён ва ғайрияхудиён) бо хуни Худ харидааст. Бинобар ин, имондорон набояд онҳоро, ки аз осмон нишона меҷӯянд, ва онҳоро, ки ҳикмате, ки аз боло нозил нашудааст (заминӣ, табиӣ ва шайтонӣ) меҷӯянд ва калисои Худоро хафа накунад.<sup>948</sup>

<sup>945</sup>Ба "Истифодаи номи "Худованд Худо" дар зери "(Ваҳй 11:10-13) Эҳёи 2 пайғамбар»

<sup>946</sup>Аз Ваҳй 2:7, ё видеои 20, "(Гилоф, шамшер ва шамшери дудам)."

<https://therhemaofthelord.com/sword/20-a-sharp-sheath-sword-two-edged-sword-2/>

<sup>947</sup>Муроҷиат кунед Ваҳй 1:16 & Ваҳй 2:17, нигаред ба видеои 23, "Нон, Манна ва Манна пинҳон", видео 24, "Хонаи Худо (Ҳастӣ 28)", видео 28, "Меваи Рӯҳ" ), <https://therhemaofthelord.com/uncategorized/28-the-fruit-of-the-spirit/>

<sup>948</sup>Видеои 16, "Ғайриҳо, ҳама халқҳо (Наҷоти Худо ба ҳама) 8/10." [www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/](http://www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/).

† **Дар якбадан= Дар якРӯҳ= Дар якХудоё**

→ Ба хар касе, ки хамрох мешавад **аз они Худовандбадан**, хоҳ яҳудиён ва хоҳ ғайрияҳудиён, бо як рӯҳ аст **Худованд**.<sup>949</sup>

**Дар як Рӯҳ**, мо ба Падар дастрасӣ дорем, як **Худоё**, Падари хама, киста **як рӯҳ**.<sup>950</sup>

→ Пас, дар як рӯҳ ва як ақл дар имони Инчил устувор бошед. ([Phl1:27](#)).<sup>951</sup>

([Ваҳй 22:15](#)) **Амононе, ки берун аз шаҳри муқаддас мебошанд**

[Ваҳй 22:15](#) Барои бе (берун)<sup>G1854</sup> сағҳо ҳастанд,<sup>G2965</sup> ва чодугарон, ва фоҳишагон, ва қотилон ва бутпарастон, ва ҳар кӣ дӯст медорад ва дурӯғ мебандад.

☞ [Ваҳй 22:15](#) Бон касоне, ки ҳастанд **берун** мебошанд

**сагон**, ва чодугарон ва фоҳишагон ва қотилон ва мушрикон ва ҳар кӣ дӯст дорад, ки дурӯғ бибандад.

- Онҳое **берун** маънои онҳое, ки ҳастанд **берун аз дарвозаҳои хонаи хаймаи Худо** ([Ваҳй 22:14](#)).
- **Сагон** коргарони бад ([Фил 3:2](#)) **А**е ки сарватҳои маънавиро зеро по мекунанд, [Мат 7:6](#)

([Ваҳй 22:16](#)) **Ситораи дурахшон ва субҳ (Исои Масеҳи Худованд)**

[Ваҳй 22:16](#) Ман Исо фариштаи худро фиристодам, то шаҳодат диҳам (шаҳодат диҳам)<sup>G3140</sup> **Ин чизҳо дар калисоҳо барои шумост.**

Ман реша ва насли Довуд ва ситораи дурахшон ва субҳ ҳастам.

☞ [Ваҳй 22:16](#) И, **Исо**, фариштаи Маро ба сӯи **шоҳидӣ диҳед** аз ин чизҳо дар калисоҳо ба шумо.

Иҳастам **решава насли Довуд, равшанва «Ситораи субҳ»**.

- Дидани фариштаи **Худованд** (Худованд)<sup>H3068</sup> дида истодааст **Худованд** ('ädönây)<sup>H136</sup> **ХУДО** (y'hōvâ)<sup>H3069</sup> ([Юг 6:22](#)) киста **Худоё** ('Оллоҳим<sup>H430</sup>, [Юг 16:28](#)).<sup>952</sup>  
- Интиқоли файзи Худоон аст **Худоё** ба Павлус сирри он маълум кардааст **Масеҳ**, ки дар наслҳои дигар ба фарзандони одам маълум набуд, балки хозир маълум аст **ошкор намуд** ба **ӯ**  
**расулони муқаддас** ва пайғамбароназ ҷониби **Рӯҳ** ([Эфсӯсиён 3:2-5](#)).  
→ Маънои, **Масеҳ** ном аст **Худованд** (Худовандо), ки ба наслҳои тоҷик маълум набуд писарони одамон, ки падаронашон Иброҳим, Исҳоқ ва Яъқуб мебошанд.
- **Шоҳиди Исо** астрӯҳияи пешгӯӣ ([Ваҳй 19:10](#)) ва Юҳанно шаҳодат медиҳад **логотипи Худо, ваҳйи Исои Масеҳ**, ба хафт калисо ва ошкор намуд, ки **Худованд Исои Масеҳ**, реша ва насли Довуд, аз насли Довуд мувофиқи ҷисм сохта шудааст, ки онро тасдиқ кардааст. **шаҳодати Масеҳ** дар тӯ.<sup>953</sup>
- Агар **шоҳид** (шаҳодат) **аз Масеҳ** дар шумо тасдиқ шудааст, шумо дар интизори омадани мо дар ҳеҷ як тӯҳфа қафо намешавед **Худованд Исои Масеҳ**, ки **ӯ** низ шуморо то охир тасдиқ хоҳад кард, то ки дар рӯзи мо беайб хоҳед буд **Худованд Исои Масеҳ** ([1Қр 1:6-8](#)).

<sup>949</sup> [Эфсӯсиён 4:4, 1Қр 6:17, 1Қўр 12:13.](#)

<sup>950</sup> [Эфсӯсиён 2:18, 1Јн4:24, Эфсӯсиён 4:6.](#)

<sup>951</sup> Видеои 39. «Эҳёи мурдагон». [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/39-possible-time-sequence-of-crucifixion-the-first-and-last-adam-the-resurrection-of-the-dead/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/39-possible-time-sequence-of-crucifixion-the-first-and-last-adam-the-resurrection-of-the-dead/).

<sup>952</sup> Аз [Ваҳй 4:8](#).

<sup>953</sup> Видеои 43. «(Бо роҳбарии Рӯҳ) Писарони Худо». [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/43-spirit-led-the-sons-of-god/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/43-spirit-led-the-sons-of-god/)

- **Решаи Довуд:** аз они Худо Писар, **Исои Масеҳ** мо **Худовандо** (ба Рум 15:12).<sup>954</sup>
- **Исравшан астситораи субҳ**

-**Ситораи саҳар:** Дар [Ишья 14:12](#), писари субҳ ба подшоҳи Бобил ишора мекунад.<sup>955</sup>  
Дар [Ишья 14:16-17](#), одамон аз сӯқути Бобули тавоно ба ҳайрат афтада, подшоҳро масҳара

мекунанд

аз Бобил ва бигӯед,

«Оё ин шахест, ки заминро офаридааст?<sup>H776</sup> ларзондан, ки салтанатҳоро ба ларза овард:  
Он чаҳонро ба биёбон табдил дод, ва шахрҳои онро хароб кард; ки на қушод  
хонаи асиронаш?»

Решаи хоҳиши ин подшоҳи бадхоҳ, ки аз чоҳи бетағ ба баландии абрҳо баромаданд, мисли баландтарин ё Худо будан аст (<sup>H410</sup>), соҳиби осмону замин аст, кист **Масеҳ**, дар ки **Худоё** ҳама чизро гузоштааст ([1 Қӯр 15:27](#)).<sup>956</sup>

([Ваҳй 22:17](#))<sup>Λ</sup>о омада, оби ҳаётро озод гир

[Ваҳй 22:17](#) Ва Рӯҳ ва арӯс<sup>G3565</sup> гӯед, биёед. Ва ҳар кӣ мешунавад, бигӯяд: «Биё». Ва ҳар кӣ ташна бошад, биёяд. Ва ҳар кӣ бихоҳад, оби ҳаётро озод бигирад.

☞ [Ваҳй 22:17](#) Анд **Рӯҳ** ва **арӯс** бигӯ, "**Биё**.»

Ва ҳар кӣ мешунавад, бигӯяд: **Биё**.»

Ава ҳар кӣ ташна бошад, бигзор, **Биё**.

Ва ҳар кӣ хоҳад, бигирад **оби ҳаёт** то зодона.

→ **Арӯс** аст **зани Барра** дар шаҳри бузург аст, ва бо шумо дар Рӯҳ аз он сухан меронад **Ерусалими муқаддас** ([Ваҳй 21:9](#)). Арӯс дар Ерусалими муқаддас об менӯшад ва ҳамин тавр ҳам мешавад ҳар касеро, ки оби ҳаёт мехоҳад, даъват мекунад **оби ҳаёт озодона**, аммо танҳо онҳое, ки бо **гӯшҳои рӯҳонӣ** (**одилон**, [Ваҳй 22:11](#)) даъвати ӯро мешунавад.

([Ваҳй 22:18](#))<sup>Λ</sup>оло ба логоти пешгуии ин китоб илова накунед

[Ваҳй 22:18](#) Зеро ки Ман ба ҳар касе, ки калимаҳоро мешунавад, шаҳодат медиҳам (логос)<sup>G3056</sup> дар бораи пешгуии ин китоб,  
Агар касе илова кунад<sup>G2007</sup> ба ин чизҳо, **Худоё** балоҳоеро, ки дар ин китоб навишта шудаанд, ба вай илова хоҳад кард:

☞ [Ваҳй 22:18](#) Фё ба ҳар кӣ мешунавад, шаҳодат медиҳам **логотипҳо** дар бораи **пешгуии ин китоб**:

Иагар касе ба ин чизҳо илова кунад, **Худоё** ба он кас балоҳое, ки дар ин китоб навишта шудааст, **илова хоҳад кард**.

→ Балоҳо дар китоби Ваҳй: Ҳама аз он ҷумла ҳафт шишаи пур аз ҳафт балои охири ([Ваҳй 21:9](#)).

<sup>954</sup> Аз [Ваҳй 5:5](#).

<sup>955</sup> Ба "[Ваҳй 18:1-2](#)) *Фурӯпошии Бобили бузург*.»

<sup>956</sup> Аз [Ваҳй 2:28](#).

(Ваҳй 22:19) <sup>^</sup>Оло аз логоти пешгуи ин китоб дур нашавед

**Ваҳй 22:19** Ва агар касе бигирад <sup>G851</sup>аз калимаҳо (логотипҳо) <sup>G3056</sup>аз китоби ин пешгӯӣ, Худо насибашро аз китоби ҳаёт ва аз шаҳри муқаддас дур хоҳад кард, ва аз он чи дар ин китоб навишта шудааст.

☞ **Ваҳй 22:19** Ава агар касе аз он дур кунад **логотипҳо** аз китоби ин пешгӯӣ, Худо ӯ хиссаи он шахсро аз он мегирад **китоби ҳаёт** ва аз **шаҳри муқаддас**, ва аз он чи дар ин китоб навишта шудааст.

→ Номи шахсоне, ки дар он навишта нашудаанд **китоби ҳаёт** андохта мешавад **кӯли оташ** (**Ваҳй 20:15**).

(Ваҳй 22:20) Исои Масеҳ зуд меояд

**Ваҳй 22:20** Он ки шаҳодат медиҳад (гувоҳӣ медиҳад) <sup>G3140</sup>инҳо мегӯянд: Албатта (бале) <sup>G3483</sup>Ман зуд меоям. омин. Ҳатто ҳамин тавр (ҳа), <sup>G3483</sup>биё, Худованд Исо.

☞ **Ваҳй 22:20** Хки ба ин чизҳо шаҳодат медиҳад, мегӯяд: **Бале, ман зуд меоям.**»  
"омин. Бале, Биё, Худованд Исо.»

→ Касе ки ба ин чизҳо шаҳодат медиҳад **Исои Масеҳ** **мо** **Худовандо** (**ба Рум 15:12**) ва албатта хоҳад кард  
"зуд биёед».

• Тайёр бошед, ки хаймаи худро тарк кунед, то ки бо Худованд бошед <sup>957</sup>  
**2Қр 5:6** *Аз ин рӯ, мо ҳамеша боварӣ дорем, зеро медонем, ки вақте ки мо дар бадан дар хона ҳастем,*

*мо ғоиб ҳастем* **Худованд:**

**2Қр 5:7** *(Зеро ки мо аз рӯи имон рафтор мекунем, на аз рӯи дид:)*

**2Қр 5:8** *Мо боварӣ дорем, ман мегӯям, ва омодаем, ки аз бадан ғоиб бошем, ва ҳузурӣ Худованд бошед.*

**2Қр 5:9** *Бинобар ин мо меҳнат мекунем, то хоҳ ҳозир бошад, хоҳ ғоиб, аз ӯ пазируфта шавем.*

**2Қр 5:10** *Зеро ки ҳамаи мо бояд пеши курсии довариӣ Масеҳ ҳозир шавем;*

*то ки хар кас кори иҷрошударо бигирад*

*дар бадани худ, мувофиқи он чи кардааст, хоҳ нек бошад, хоҳ бад.*

**2Қр 5:11** *«Пас, мо тарси Худовандро медонем, ки одамонро бовар мекунем; вале мо сохтаем **ба Худо ошкор аст**; ва ман боварӣ дорам, ки дар вичдони шумо низ зоҳир мегардад.*

• "Дар ҳоле ки мо дар хона дар бадан ҳастем" дар **2Қр 5:6** тарҷума шудааст, ки «Хангоме ки мо дар хонаи заминӣ

(гӯшт)" бинобар ин, **2Қр 5:6** ба таври зерин тарҷума кардан мумкин аст:

→ «Хангоме ки мо дар ҷисм ҳастем, мо дар хориҷа зиндагӣ мекунем **Худованд ҷунон ки ӯ дар осмон зиндагӣ мекунад.**»

- Яъне, агар шумо бо имон роҳ равед, на бо дидан, омода бошед, ки аз бадан ғоиб бошед (ё

хаймаи худро партофтан) бо будан **Худованд** дар осмон.

• **Эҳёи Исои Худованд**

**2-ум 1:7** *Ва барои шумо, ки ғамгинед, бо мо ором гиред,*

*кай **Худованд Исо** мешавад **ошкор намуд** аз осмон бо фариштагони тавоноии худ,*

**2-ум 1:8** *Дар **оташи аланга** аз онҳое ки Худоро намешинсанд, интиқом мегиранд,*

*ва итоат намекунанд **Инҷили Худованди мо Исои Масеҳ.***

<sup>957</sup>Видеои 47. «7. хаймаҳо» [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/47-the-feasts-of-the-lord-7-tabernacles/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/47-the-feasts-of-the-lord-7-tabernacles/).

→ **Дар Худованд Исо** кабул мекунад **рӯҳҳои муқаддасони муқаддас**, ки имони худро нигоҳ доштаанд ва дафн шудаанд майдони кулолгар, бинобар ин онҳо дигар дар замини лаъин бегона нестанд.<sup>958</sup>

**Худованд Исо** ки аз осмон ошкор карда шавад маънои онро дорад **логотипи ҳақиқат** (Инчили шумо **начот**) дар оташи аланга месузад, то ошкор созад **рема** ба воситаи Инчили мо **Худованд Исои Масех**.

→ Шумо бояд боварӣ дошта бошед **Худованд Исо** ва **ишқҳои муқаддасони муқаддас**, ва дуо кунед **Худоё** аз мо **Худованд Исои Масех**, Падари ҷалол, то ки ба шумо рӯҳи ҳикмат ва ваҳйро дар ҷаҳон ато кунад

**дониши Ҷ**. То чашми фаҳми ту равшан шавад, то умедро бидонад аз даъвати Ҷ ва сарвати ҷалолӣ мероси Ҷ дар муқаддасони муқаддас ва аз ҳад зиёд бузургии қудрати Ҷ барои мо, ки имон овардаанд, мувофиқи амали қудрати тавоноии Ҷ, ки Ҷ дар он офаридааст **Масех**, кӣ **Худоё** аз мурдагон эҳё шуд ва Ҷро ба ямини Худ гузошт чойҳои осмонӣ на танҳо дар ин ҷаҳон, балки дар оянда низ (**Эфсӯсиён 1:17-21**).<sup>959</sup>

(**Ваҳй 22:21**) Файзи Худованди мо Исои Масех

**Ваҳй 22:21** Файзи Худованди мо Исои Масех бо ҳамаи шумо бод. омин.

☞ **Ваҳй 22:21** Тфайзи мост **Худованд Исои Масех** бо ҳамаи шумо бошед. **омин**.

- **Марг дар ғалаба фурӯ бурда мешавад!** (**1Кр 15:54**),  
→ Раҳмат ба **Худоё** ки ба мо медихад **ғалаба** ба воситаи мо **Худованд Исои Масех**, кист **Писари Худо**.<sup>960</sup>  
→ Инҳо навишта шудаанд, то ба ин бовар кунед **Исо** аст **Масех**, **Писари Худо**; ва он "**бовар кардан**" Шояд дошта бошед **ҳаёт** ба воситаи номи Ҷ (**Юханно 20:31**).
  - † «Ман бо маслӯб мехкӯб шудаам **Масех**:  
**бо вучуди ин ман зиндагӣ мекунам; аммо на ман, балки Масех дар ман зиндагӣ мекунад:**  
**ва ҳаётки холо дар он зиндагӣ мекунам гӯшт ман зиндагӣ мекунам имоназ Писари Худо, Ташкили Тандурустии Ҷаҳон дӯст медоштман, ва додхӯдаш барои ман"** (**Ҷал 2:20**).
  - † «Агар касе дӯст надорад **Худованд Исои Масех**, бигзор вай Анатема бошад (лаънат).  
**Мараната** (мо **Худовандо омадааст**)!"<sup>961</sup> (**1Кӯр 16:22**).
- "**Файзи мо Худованд Исои Масех бо будан шумо.**" (**1Кӯр 16:23**).

<sup>958</sup>Видео 37. «Майдони хун (Молик)».

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/37-the-field-of-blood-a-possession-you-are-bought-with-a-price-an-honour/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/37-the-field-of-blood-a-possession-you-are-bought-with-a-price-an-honour/).

<sup>959</sup>Видеои 47. «7. хаймаҳо». [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/47-the-feasts-of-the-lord-7-tabernacles/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/47-the-feasts-of-the-lord-7-tabernacles/)

<sup>960</sup>Бозгашт ба "**Ваҳй 1:1-2** **Ваҳйи Исои Масех**»

<sup>961</sup>Мараната: Аз асли арами (ба маънои Худованди мо омадааст).

"G3134 - marana tha - Луғати юнонии Стронг (kiv)." Библияи ҳарфи кабуд. 13 сентябри соли 2023 дастрас шудааст. <https://www.blueletterbible.org/lexicon/g3134/kiv/tr/0-1/>.



"Зеро ки Худованд чӯпони ман аст ва ман гӯсфандони Ё ҳастам,  
Ман дар дониши Худованд аз ҳеҷ чиз камӣ надорам.

Дар чарогоххо алаф, наботот,  
ва дарахти мевадор, ки аз навъҳои Худо мева медиҳад  
ба тамоми ҷонҳои рӯи замин ҳаёт бахшидан (логос),  
ва чӯпони ман маро дар чарогоҳҳои алаф дар канори обҳои орому осуда хобонид  
ба ман ҳар гиёҳи сабз ва меваи дарахтеро медиҳад, ки танҳо некӣ меоваранд, на бадӣ.

Худованд ҷони маро, ки дар боғи Адан гум шуда буд, барқарор мекунад  
пас аз он ки ман аз меваи шариат аз дарахти маърифати неку бад хӯрдам,  
ва Худованд чӯпони ман, ба хотири исми Худ маро дар роҳҳои адолат ҳидоят мекунад.

Ҳарчанд водии сояи марг аст, дар роҳи адолат,  
Ман аз бадӣ наметарсам, зеро чӯпони ман бо ман аст.

Ман аз хӯрдани меваи анҷир ва ток қувват гирифтаам,  
вале Худованд аз санги рӯҳонӣ нӯшокии рӯҳонӣ медиҳад, ва  
шустани об дар рема, ки маро тақдир ва пок мекунад.

Худованд маро аз душмани пурқуввате, ки аз ман нафрат дошт, раҳо кард.  
Дар рӯзи мусибат маро боздоштанд,  
балки асои чӯпони ман ва асои Ё маро тасалли дод.  
Худованд барои ман дар ҳузурӣ душманонам дар Малакути Осмон дастархон омода  
мекунад,  
ва сари маро бо равшан тадҳин мекунад, ва косаи ман пур мешавад.

Некӯӣ ва марҳамати Ё тамоми айёми умрамро дар Малакути Осмон таъқиб хоҳад  
кард,  
ва дар тӯли айём дар хонаи Худованд сокин хоҳам шуд,  
нӯшидан аз коса, ки пур аз рема аст,  
ва дар рӯзи охир эҳё шуда, ба Малакути Худо дохил хоҳам шуд.»<sup>963</sup>


<sup>962</sup>Видео 27. "(Ҷисми, ҷон ва рӯҳ) Забур 23."

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/27-the-field-of-blood-a-possession-you-are-bought-with-a-price-an-honour/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/27-the-field-of-blood-a-possession-you-are-bought-with-a-price-an-honour/).

<sup>963</sup>Ба "[Расми 22-а] Сафари наҷот" ё видеои 49, "Сафари наҷот" муроҷиат кунед

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/49-the-journey-of-salvation-presentation-summaries-from-1-to-48/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/49-the-journey-of-salvation-presentation-summaries-from-1-to-48/).





-Номаи Павлус ба яҳудиён ватӯ муқаддасони муқаддас(1/10)

### **Павлуси расул**

Инциле, ки Павлус мавъиза карда буд, аз рӯи ваҳйи Исои Масеҳ аст, на аз рӯи одам, <sup>966</sup>бинобар ин ӯ бо ҷисм ва хун ё одами ҷисм муошират намекард<sup>967</sup> на бо расул. Пеш аз он ки ӯ аз осмон нуре дид, вай калисои Худоро таъқиб ва несту нобуд кард ва нисбат ба урфу одатҳои падарони худ бағоят ғаюр буд ([фал 1:11-17](#)).

Павлуси ҳавворӣ яҳудӣ аст, ки дар халқи ғайрияҳудии худ ҳамчун фарисӣ зиндагӣ мекард. Аммо, ба хотири умеди ваъдаи Худо ба дувоздаҳ сибти мо тавассути аҷдодони мо, Павлусро ба хиёнат ба халқи баргузидаи худ, яъне яҳудиён айбдор карданд. Сарфи назар аз он ки яҳудиён (яъне Агриппа) дар ҳама расму оинҳо ва саволҳои байни яҳудиён мутахассис буданд, онҳо аз бовар кардан ба он ки Худо мурдагонро эҳё кардааст, рад карданд.[Хеч 26:3-7](#)).

Саркоҳинон ба Павлус ваколат доданд, ки корҳои зиёдеро ба исми Исои Носирӣ ба ҷо оварад, масалан, муқаддасонро зиндонӣ кардан, таъқиб кардан, ҷазо додан ва куштан ва маҷбур кардан ба кӯфр. Аммо нури Худо аз осмон ба замини Павлус афтид ва Исо, ки Павлус ӯро таъқиб мекард, дар Димишқ бо ӯ вохӯрд ва ӯро афсар ва шоҳиди он чи дида буд ва он чи ба ӯ зоҳир карда буд, гардонид.[Хеч 26:9-16](#)).

Павлус ба подшоҳ Агриппос гуфт, ки ӯ бояд ба рӯёи осмонӣ итоат кунад ва ба одамоне нақл кунад, ки чӣ тавр аз халқи халқҳои ғайрияҳудиён раҳо шудааст (аз ҷумла яҳудиён, чунон ки Павлус гуфтааст, ки халқи худаш халқи ғайрияҳудист.[Хеч 26:4](#)) то чашмони онҳоро кушоед, онҳоро аз торикӣ ба нури Худо ва аз қудрати шайтон ба сӯи Худо баргардонед, то онҳо низ ба воситаи имон ба Исо гуноҳҳои худ омурзида шаванд ва муқаддас гарданд. Аммо яҳудиён кӯшиш карданд, ки Павлусро бикишанд, вақте ки ӯ гуфт: «Масеҳ азоб кашад ва аввалин касе хоҳад буд, ки аз мурдагон эҳёе шавад ва нури Худоро ба мардум ва ба халқҳои ғайрияҳудиён нишон диҳад».[Хеч 26:17-24](#)).

### **Павлус -воиз ва расул барои таълим додани ғайрияҳудиён**

Павлус воиз ва расул таъин шуда буд, то ба халқҳои ғайрияҳудиён таълим диҳад (аз ҷумла яҳудиёне, ки имон надоранд, ки Худо мурдагонро эҳё мекунад,[Хеч 26:8](#)) ва онҳоро ба воситаи Инчил дар Исои Масеҳ ба дунё овард. Павлус ба халқҳои ғайрияҳудиён чизҳои таълим меод, ки ӯ дар Димишқ шоҳиди он буд, ки нури Худо аз осмон аст.[1Т 2:5-7](#)).

### **Павлус - Инчили Масеҳро ба муқаддасони муқаддас мавъиза мекард**

Павлус ба яҳудиён хизмат мекард ([Хеч 26:21](#)) дар бораи чизҳое, ки ӯ шоҳиди он буд ва ба Рум омад, то як атои рӯҳонӣ диҳад, башорат диҳад ва дар бораи он чи Исо ба Павлус ваҳй карда буд, шаҳодат диҳад.[Хеч 26:16](#)) барои онҳое ки муқаддасон даъват шудаанд, новобаста аз он ки онҳо юнонӣ, варвар, хирадманд ё беақл буданд, ки ҳама халқҳои ғайрияҳудӣ мебошанд, чунон ки онҳоро низ Исои Масеҳ даъват кардаанд. НедЧӣ тавр Павлус гуфт, ки ба назди аҳли Рум омад, то онҳо низ самаре ба даст оранд, чунон ки дар дигар халқи ғайрияҳудиён, яъне дар байни яҳудиён дода шуда буд ва ба ин васила Инчилро ба «ҳамаи халқҳои ғайрияҳудиён» ба исми Исои Масеҳи мо паҳн кунанд. Худованд, зикр шудааст [ба Рум 1:5 \(Рӯмиён 1:1-14\)](#)

- Яҳудиён ва хатна (2/10)

### **Яҳудиён**

Дар [Хеч 8:9](#), Сомариёно мардуми миллати ғайрияҳудӣ меноманд. Дар назари зани сомарӣ Исо яҳудӣ менамуд. Як зани сомарӣ танҳо шавҳарони ҷисм дошт ва ҳеҷ гоҳ шавҳари одил ва муқаддас набуд ([март 6:20](#)).<sup>968</sup> Аммо вақте ки Исо ба вай дар бораи сирри шавҳараш нақл кард, вай Исоро ҳамчун пайғамбаре донист, ки ибодатгоҳаш дар Ерусалим аст. Пас, Исо ба зан гуфт, ки онҳое ки дар кӯҳ ибодат мекунанд (ба гуфтаи

<sup>966</sup>Видеои 16. Халқҳо, ҳама халқҳо». [www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/](http://www.therhemaofthelord.com/the-gospel/16/).

<sup>967</sup>Видеои 3. «Қабургаи одам чӣ гуна буд?» [www.therhemaofthelord.com/course1/3-2/](http://www.therhemaofthelord.com/course1/3-2/).

<sup>968</sup>Видео 7. "Насли Одам то Иброҳим) + Зан." [www.therhemaofthelord.com/course2/7-the-generations-of-adam-to-abraham-woman-let-us-make-man-in-our-image-after-our-likeness/](http://www.therhemaofthelord.com/course2/7-the-generations-of-adam-to-abraham-woman-let-us-make-man-in-our-image-after-our-likeness/).

падарони он зан, ки ғайрияҳудӣ ҳастанд) намедонанд, ки кадом Падарро мепарастанд, аммо паёмбарон (яҳудиён) медонанд, ки соате фаро мерасад, ки вай дар кӯҳ ё дар Ерусалим Падарро парастид намекунад. Ба ибораи дигар, Исо мегӯяд, ки соате фаро хоҳад расид (пас аз маслӯб шудан ва эҳёи ӯ), вақте ки халқи Худо (ҳам ғайрияҳудӣ ва ҳам халқи ғайрияҳудиён ва яҳудиён, ки дар назари зани сомарӣ миллати ҳуди Исо мебошанд) ба Падар сачда кунед, зеро онҳо Ӯро дар Рӯҳ ва дар ростӣ парастид хоҳанд кард. Аммо он зан ҳанӯз Исоро ҳамчун Масеҳ (Масеҳ ном дошт) нашинохта буд, то даме ки Исо дар бораи Ӯ ба ӯ нагуфт ([Jhn4:7-26](#)). Бинобар ин, «наҷот аз яҳудиён аст ([Юн 4:22](#))" маънои "наҷот аз яҳудиён аст, ки Исои Масеҳ, Масеҳ, Масеҳ аст".

#### **Яҳудиён ва хатна**

Яҳудиён дар бораи шариат фахр мекунанд, вале ба воситаи онҳо дар байни халқҳои ғайрияҳудӣ Худоро дашном медиҳанд, зеро ки хатна танҳо дар сурати риояи шариат ғайридоовар аст ва ҳангоми вайрон кардани шариат номаҳтунӣ мегардад. Ба гуфтаи Павлус, яҳудӣ ҳамон касест, ки хатнааш аз дил ва рӯҳ аст, ки дар ботин аст ва аз ин рӯ на зоҳиран дар ҷисм ва ҳам дар ҳарф аст, ва ҳамду санои ӯ на аз ҷониби одамон, балки аз ҷониби Худост. [Рӯм 2:17-29](#)).

#### **Чизи ҳаром барои яҳудӣ**

Яҳудиён ду гурӯҳанд: яҳудиёне, ки ба Исо имон доранд (яҳудиёни мӯъмин, [Jhn8:31](#)) ва яҳудиёне, ки ин корро намекунанд (яҳудиёни кофир, [Ҳеч 14:2](#)).

- **Яҳудиёни мӯъмин:** Мард<sup>6435</sup> ки дар Масеҳ адолати Худо гардидааст ва муқаддас аст ([март 6:20](#)). Ба ибораи дигар, «мард<sup>6435</sup> ки яҳудӣ аст» ба яҳудиёни одил ва муқаддас дар Масеҳ, ки логосро гирифтааст, ишора мекунад тавассути имон ([Ҳеч 13:46](#)).
- **Яҳудиёни беимон:** На ҳама Исроил аз Исроил ё қавми Худо ҳастанд, балки фақат онҳое ҳастанд, ки насли онҳо дар Исҳоқ аст ([ба Рӯм 9:6](#)).  
Аз ин рӯ, яҳудиён, ки логотипи Худоро рад карданд чӯдро сазовори ҳаёти ҷовидонӣ донистанд ([Ҳеч 13:46](#)).

#### **Амали Павлус дар бораи хатна**

Павлус ҳамроҳи Барнаббо ва Титус ба Ерусалим рафт. Титус, бо вучуди ҷунонӣ буданаш, хатна нашуда буд, зеро бародари козиб озодии онҳоро дар Исои Масеҳ ҷосусӣ карда буд, то онҳоро ба ғуломӣ оварад. Онҳо ҳатто як соат бо итоаткорӣ ҷой надоданд, то ки рисолати Инҷил бо халқҳои ғайрияҳудиён идома ёбад. [Ҳеч 21:21](#), [Фал 2:1-5](#)).

#### **Исо дигар бо яҳудиён ошкоро рафтор намекард**

Исо ба Лаъзор, ки чор рӯз боз дар чоҳ мурда буд, гуфт, ки берун ояд ва ӯ чунин кард, вақте ки хоҳараш Марто санги болои чоҳ гузошташударо гирифт. Мӯъҷизаҳои зиёди Исоро дида, бисёре аз яҳудиён ба Ӯ имон оварданд, вале саркоҳинон ва фарисиён аз он хавотир буданд, ки ҳамаи халқҳо (яҳудиён ва ғайрияҳудиён) ба Ӯ имон хоҳанд овард ва румиён ҷои онҳоро ва халқи худро, ки дар Ҳех аст, мегиранд. халқи ғайрияҳудӣ, ки Худоро намешиносанд ([Jhn11:38-53](#)).

Он гоҳ Қаёфои саркоҳин гуфт: «Барои мо беҳтар аст, ки як кас барои мардум бимирад ва тамоми халқи ғайрияҳудиён нобуд нашавад», аммо ин сухани бад ба пешгӯии нек табдил ёфт, ки Исо барои ҳамаи халқҳои ғайрияҳудӣ мемирад. ва фарзандони парокандаи Худоро дар як ҷо ҷамъ кунед. Аз ин рӯ, Исо дигар дар миёни яҳудиён ошкоро роҳ намерафт ва бо шогирдонаш давом мекард ([Jhn11:54](#)).

- Ҳавворияти Павлус ва Петрус (3/10)

#### **Ҳавворӣ: Петрус ба хатна & Павлус ба ғайрияҳудиён**

Ҳаввориҳои Петрус ба хатна:

- **Петрус** Инҷили хатна (ҳамкорон: Яъқуб, Кифо ва Юҳанно) ба ӯ супурда шуд.

Ҳаввориҳои Павлус ба ғайрияҳудиён:

- **Пол** ба ӯ башорати номаҳтунон супурда шуд (ҳамкор: Барнаббо, [Гал2:7-9](#)).

#### **Таърифҳои яҳудиён ва ғайрияҳудиён**



Яҳудиёне, ки дар қисм ба таври дастӣ хатна карда шуда буданд, писарони Исроил номида мешуданд, дар ҳоле ки онҳое, ки дар қисм хатна нашуда буданд, аз ҷониби яҳудиёне, ки дар қисм хатна шуда буданд, ғайрияҳудиён (на писарони Исроил) номида мешуданд. Ба ибораи дигар, хатна ё номаҳтун будан ба масъалаҳои қисм дахл дорад вана рӯх.

Ба назари яҳудиён, барои Сантяго хӯрок хӯрдан бо ғайрияҳудиён, ки дар қисм «номаҳтун» буданд, манъ буд:

- **Яҳудиён:** Онҳое ки дар қисм хатна шуда буданд, бо даст сохта шудаанд.
- **Ғарбиён:** Онҳое, ки дар қисм номаҳтун буданд (ба гуфтаи яҳудиён).

(Ба Петрус башорати хатна супурда шуда буд). Яҳудиён аз рӯи табиат гуноҳкорони халқҳои ғайрияҳудӣ нестанд, зеро онҳо (бани-Исроил) ба ҳасби қисм хатна шудаанд. Яъне, ба Петрус башорати хатна барои яҳудиёне, ки ба ҳасби қисм хатна шудаанд, супурда шуда буд ([Эф 2:10](#), [Фал 2:12-15](#)).

→ Аз нуқтаи назари рӯҳонӣ, **ҳам яҳудиён ва ҳам ғайрияҳудиён, ки аз қисм буданд ва аз ҷалоли Худо маҳрум буданд** ([ба Рӯм 3:23](#)).

### **Павлуси расул**

Шоул номи яҳудии Павлуси ҳавворист, ки аз саҳттарин мазҳаби фарисиён буд, аммо аз ҷониби Худованд (кириос) ҳамчун зарфи худ интиҳоб шуда буд, то номи ӯро ба халқҳои ғайрияҳудиён, подшоҳон ва бани-Исроил бигирад.

(Ба Павлус башорати номаҳтунон супурда шуда буд). Номаҳтуни ба онҳое дахл дорад, ки дар қисм хатна нашудаанд; аз ин рӯ, ба Павлуси ҳавворӣ башорати халқҳои ғайрияҳудӣ, ки писарони Исроил набуданд, супурда шуда буданд ([Ҳеч 9:11-15](#), [ба Рӯм 11:13](#)). Бо вучуди ин, аз нуқтаи назари рӯҳонӣ, хизмати ӯ ҳам хатна (яҳудиён) ва номаҳтунонро (яъне халқҳо), ки аз ҷалоли Худо маҳрум шудаанд, фаро мегирад.

### **Петруси расул**

Баъзе фарисиёни мӯъмин ба мардон ва бародарон дар бораи зарурати хатна ва риояи қардани шариати Мусо сухан мегуфтанд, аз ин рӯ Петрус бархоста гуфт: «Худо ӯро аз миёни одамон баргузид, то халқҳои ғайрияҳудӣ логотипи Инҷилро бишнаванд ва ба воситаи ӯ имон оваранд. даҳон. Ва Худо, ки дилҳоро медонад, ба онҳо шаҳодат дода, Рӯҳулқудсро ба онҳо дод, чунон ки ӯ ба мо дод». Ҳамин тавр, хатна ва риояи шариати Мусо Худоро озмуда, юғро ба қардани шогирдон мегузорад. Ҳама халқҳо бо ғайри Исои Масеҳи Худованд наҷот хоҳанд ёфт, бидуни тафовут байни яҳудиён ва халқҳои ғайрияҳудӣ ([Ҳеч 15:5-19](#)).

Баъд Сантяго он чизеро, ки Симеон ([Лук 2:25](#)) дар бораи аввалин сафари Худо ба халқҳои ғайрияҳудӣ, ки ба нишони анбиё мувофиқат мекунад, эълон карда буд: «Баъд аз ин Ман бармегардам ва хаймаи Довудро, ки хароб шудааст, аз нав бино хоҳам кард; ва харобаҳои онро аз нав бино хоҳам кард, ва онро барқарор хоҳам кард: ки бақияи одамон <sup>G444</sup>то Худованд ва тамоми халқҳои ғайрияҳудиёнро бичӯянд, Номи Ман бар ӯ хонда шудааст, мегӯяд Худованд, ки ҳамаи ин чизҳоро ба ҷо меоварад».

Бинобар ин, мардон ва бародарон набояд халқи ғайрияҳудиёнро ба Худо муроҷеъ гардонанд, балки онҳоро бинависанд, ки аз ифлосии бӯҳон, зино, бӯғии қуштан ва хун ҳуддорӣ кунанд. ([Ҳеч 15:5-19](#)).

### **Исои Масеҳ = хизматгузори хатна ба хотири Худост**

Исои Масеҳ ходими хатна будки дилҳои халқи ғайрияҳудиёнро аз ҷиҳати рӯҳонӣ хатна кард, то онҳоро фарзандони рӯҳонии онҳо гардонад Исроил (ё яҳудиёни рӯҳонӣ) то ваъдаи Худо ба падарон додари тасдиқ кунад. ([ба Рӯм 15:8](#)).

### **Ҳавворияти Павлус ва Петрус ҳамчун донаи гандум**

Павлус Инҷили номаҳтунон ба ӯ супурда шуда буд барои халқҳои ғайрияҳудӣ (дар ин ҳолат юнониён), аз ин рӯ, ӯ таҳкурсии гузошт, ки Исои Масеҳ аст ва тухмури (логоти Худо) бар Исои Масеҳ шинонд, ки Апӯллӯс (яҳудиёни донишманди насронӣ) об дод, то Худо онро афзоиш меод. Павлус супориш дода шуд, ки ба онҳо кӯмак кунад дар Ерусалим,

ва дар тамоми соҳилҳои Яҳудо, ва он гоҳ ба халқҳо тавба карда, ба Худо рӯй оваранд ва аъмолеро ба ҷо оваранд, ки ба тавба мувофиқ бошад. ([Ҳеч 26:20](#)).

Пас аз он ки Инчили номахтунон дар байни халқҳо аз халқи юнонӣ кошта шуд, онҳое, ки аз гуноҳҳои худ тавба мекунанд, метавонистанд логотипи Худоро дар замини худ гиранд. Петрус, он гоҳ ба логоҳо кӯмак мекунад, ки тавассути таъмид ба исми Исои Масеҳ барои омурзиши гуноҳхояшон бимиранд. Ба эҳёшавӣ имон оварда, онҳо атои Рӯҳи Муқаддасро хоҳанд гирифт, ки меваи зиёд меорад, зеро лого дар дохили онҳо ба рема табдил меёбад ([Ҳеч 2:38](#)).

Онҳое, ки мурданро рад мекунанд ё таъмид гирифтанд ба исми Исои Масеҳро рад мекунанд, онҳое ҳастанд, ки ҷони худро дӯст медоранд ва ҷони худро аз даст медиҳанд, зеро онҳо на ҳаёт доранд ва на эҳё ([Jhn12:20-26](#)).<sup>969</sup>  
-Яҳудиён, юнониён ва ғайрияҳудиён(4/10)

Юнонӣ (Стронг [G1672](#)) эллини (юнонӣ) ё сокини Ҳелла аст; ба таври васеъ як шахси юнонӣзабон, махсусан ғайрияҳудӣ: ғайрияҳудӣ, юнонӣ.<sup>970</sup>

**Яҳудиён ва юнониён**


Исо гуфт, ки насли шарир ва зинокор (беимонон) аломате меҷӯянд, аммо ҷуз аломати Юнус-пайғамбар ҳеч нишонае нест. Аммо яҳудиён аз осмон нишона мепурсанд ва юнониён хирадеро меҷӯянд, ки аз боло нозил нашудааст, ки заминӣ, табиӣ ва шайтонӣ мебошанд. Аммо Масеҳ қудрат ва ҳикмати Худост барои онҳое, ки аз ҷониби Худо даъват шудаанд, ҳам яҳудиён ва ҳам юнониён (Исо яҳудӣ буд, аммо яҳудиён Ёро Масеҳи худ намешиносанд; аз ин рӯ, онҳо суханони Ёро намефаҳманд. [Jhn7:33-34](#). Аз ин рӯ, яҳудиён фикр мекунанд, ки Исо ба назди юнониён (халқҳои ғайрияҳудӣ) меравад, то онҳоро дар оянда таълим диҳад ([Матто 16:1-4, 1Қр 1:23-24](#)).

Баъзе юнониён ба ид барои ибодат омаданд ва ба Филиппус барои дидани Исо омаданд. Филиппус баъд ба Андриёс хабар дод ва ҳардуи онҳо дар ин бора ба Исо гуфтанд (юнонӣ → Шогирдон → Исо). Он гоҳ Исо гуфт: «Соати он расидааст, ки Писари Одам ҷалол ёбад ([Jhn12:20-22](#)).»

**Яҳудиён, юнониён, & ғарбиён**

Вақте ки ду ҳавворӣ (Павлус ва Барнаббо) дар куништҳои яҳудиён бо онҳо сухан мегуфтанд, шумораи зиёди яҳудиён ва юнониён имон оварданд, яъне онҳо аз дилҳо дар рӯҳ хатна шуда буданд ва ҳама яҳудиёни рӯҳонӣ шуданд. Аммо яҳудиёни беимон қавми ғайрияҳудиёно барангехта, ақли онҳоро бар зидди бародарон барангехтанд. Бародарон онҳое ҳастанд, ки як аҷдоди табиӣ муштарақ доранд, бинобар ин бародарон дар ин замина ба юнониёни ғайрияҳудӣ, ки ба юнониёни мӯъмин муқобилат мекарданд, муроҷиат кунед.

Аммо ҳаввориён далерона дар Худованд сухан мегуфтанд, то ки ба воситаи аломот ва мӯъҷизоте, ки бо дастони онҳо ба амал меоварданд, дар бораи лого шаҳодат диҳанд. Он гоҳ мардуми шаҳр ба тарафдорони яҳудиён ва ба ҳаввориён тақсим шуданд. Он гоҳ ҳам халқи ғайрияҳудиён ва ҳам яҳудиён бо ҳокимони худ ҳамла карданд, то ду расулро сангсор кунанд. ([Ҳеч 14:1-5](#)).



**Халқҳои ғайрияҳудӣ**

Йисой падари Довуд аст ва Исои Масеҳ, Худованди мо, аз насли Довуд таваллуд шудааст ([Мат 1:6, 11:1, 6а Рум 1:3](#)), халқҳои ғайрияҳудӣ ба онҳо таваккал хоҳанд кард. Барои ин Павлус даъват карда шуд, ки ба халқҳои

<sup>969</sup>Видео 29. "(Фисҳи Худованд) Шогирдон ва ҳаввориён - Вақти он расидааст."  
[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/29-the-lords-pasover-the-disciples-vs-the-apostles-the-hours-is-come/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/29-the-lords-pasover-the-disciples-vs-the-apostles-the-hours-is-come/)  
 & Видео 41. «Дар Худованд инкишоф диҳед, то ки дар назари Худо мақбул шавед».  
[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/41-grow-in-the-lord-to-be-acceptable-to-god/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/41-grow-in-the-lord-to-be-acceptable-to-god/)  
<sup>970</sup>Библияи ҳарфи кабӯд. "G1672 - hellēn - Луғати юнонии Стронг (kiv)." 4 сентябри соли 2022 дастрас шуд.  
<https://www.blueletterbible.org/lexicon/q1672/kiv/tr/0-1/ss0/>.



ғайрияхудиён хизматгори Исои Масеҳ бошад ва Инчили Худоро ба чо оварад, то ки қурбонии халқҳои ғайрияхудиён бо Рӯхулқудс тақдис карда шавад. Бинобар ин Павлус қуръат намекард, ки дар бораи чизе сухан гӯяд, ки Масеҳ ба воситаи ӯ амал накарда бошад. ИАгар ғайрияхудиён шарикӣ чизҳои рӯҳонии онҳо бошанд, вазифаи онҳо низ аз он иборат аст, ки ба онҳо дар чизҳои моддӣ хизмат кунанд ([Рӯмиён 15:12-27](#)).

-Миллати ягонаи Худо бар зидди халқҳои ғайрияхудӣ(5/10)

**Ғарбӣ**<sup>G1484</sup>(ἔθνος, этнос)

Ғарбиён (Стронг [G1484](#) этнос, одамон) дар тарҷумаҳои гуногуни Китоби Муқаддас ҳамчун юнонӣ, бутпарастӣ ё миллат тарҷума шудааст; онро чӣ гуна бояд тарҷума кард?

→ Дар Аҳди Қадим ҳамчун «халқҳо» тарҷума шудааст, ки «Худо Иброҳимро падари халқҳои бисёр кардааст» ([Ба Рӯм 4:17](#)) ба воситаи тухми худ (сперма); аз ин рӯ, Аҳди Қадид низ бояд ҳамон тарҷумаро истифода барад.

**Иброҳим = Падари бисёр халқҳо**(миллати бузург + миллати қавӣ)

**Миллати бузург:** Насли Исмоил фарзандони ҷисм аст, бинобар ин фарзандони Худо нестанд, бинобар ин ӯ танҳо як халқи бузург шуд.<sup>971</sup>

**Миллати бузург ва тавоно:** Насли Исҳоқ барои фарзандони ваъда, фарзандони Худо ҳисоб карда мешавад ([Хастӣ 17:20, Хастӣ 18:18](#)).<sup>972</sup>

**God's one nation**<sup>H1471</sup> = Israel

→ **One nation**<sup>H1471</sup> of God's people on earth is Israel ([2Sa 7:23](#) or refer to "[The sons of Israel](#)" for details).

**Миллатҳо кистанд**(Ғайрияҳо)?

- Аз ин рӯ, халқҳои боқимондаи ғайриисроилӣ дар рӯи замин, ба истиснои Исроил, халқҳо ё халқҳои ғайрияхудӣ мебошанд.

- Халқҳои ғайрияхудӣ (ки Худоро намешиносанд) халқи Исроил нестанд ва аз ин рӯ ҳамчун миллати аблаҳ номида мешаванд, ки шариятро наредонанд ва аз рӯи адолат пайравӣ намеkunанд. Аз ин рӯ, онҳо ба шайтонҳо қурбонӣ меkunанд, на ба Худо ва дар натиҷа ба бутҳои гунг меафтанд. Фикри онҳо ба он нигаронида шудааст, ки чӣ меҳӯранд, чӣ менӯшанд ва чӣ мепӯшанд; дар ботил рафтор меkunанд.

- Ҳарчанд халқҳои ғайрияхудӣ омодаанд бо шахватпарастӣ, ҳавасҳо, шароби зиёдатии дунявӣ, айшу ишрат, зиёфати дунявӣ ва бутпарастии зишт сӯхбат кунанд, онҳо меъёрҳои муайяне доранд, ки ба зиное, ки масеҳиёни Қўринтӣ мекарданд, ба мисли доштани зани падараш даст назананд. ([1-ум4:5, Ба Рӯм 2:14, Ба Рӯм 9:30, Абзори ёддошткунандаи доимӣ 10:19 1Қр 10:20, Мат 6:31, Эф 4:17, 1Пт 4:3](#)).

**Ки Писари Одамро куштааст?**

Исо яхудӣ буд ва халқи ғайрияхудии ӯ аз яхудиён ва саркоҳинон иборат буд. Яхудиён ва халқи Исроил ба Писари Одам хиёнат карда, ӯро ба марг маҳкум карданд. Он гоҳ халқҳои ғайрияхудиён ӯро таслим карданд, ки ӯро тамасхур карданд, тозиёна заданд ва маслӯб карданд, вале ӯ дар рӯзи сеюм аз нав эҳё шуд. Писари Одамро на танҳо халқи ҳудаш, яхудиён ва исроилиён, ки тамоми хонадони Исроилро ташкил медиҳанд, балки аз ҷониби халқҳо низ таслим карданд ва куштанд. Аммо ҳамон Исое, ки шумо ӯро маслӯб кардаед, ҳам Худованд ва ҳам Масеҳ буд. Яхудиён Исои Худованд ва анбиёи худро куштанд ва ба Павлус манъ карданд, ки бо халқҳои ғайрияхудӣ сухан гӯяд, то ки наҷот наёбанд. ([Jhn18-35, Матто 20:19, Хеч 4:27, 1-ум 2:15-16](#)).

-Фаз яхудиён то халқҳои ғайрияхудӣ (6/10)

<sup>971</sup>Барои тафсилот дар бораи он ки чаро насли Исмоил фарзандони ҷисм аст, ба Видеои 7, "(Насли Одам то Иброҳим) + Зан" муроҷиат кунед.

<sup>972</sup>Ба Видеои 20, "(Гилоф, шамшер ва шамшери дудам" муроҷиат кунед, то тафсилот дар бораи он, ки чӣ тавр насли Исмоил ба халқи бузург табдил ёфт ва чӣ гуна Иброҳим (сперма дар Исҳоқ) ба халқи бузург ва миллати тавоно.

### **Тўҳфаи Рӯҳулқудс ба халқҳои ғайрияҳудӣ**

Мувофиқи шариат, барои як яҳуди одил ҳамроҳ будан ё ба халқи ғайрияҳудӣ омадан манъ буд, аммо Худо ба Петрус рема нишон дод, ки ӯ набояд ҳеч касро нопок ё наҷис номид. аз соли Худо онҳоро пок кард ([Ҳеч 10:13-28](#)).

### **Мавъизаи логотипи рема**

- (**Мавъиза дар логотип**) Худо логосро ба банӣ-Исроил фиристод ва ба онҳо таълим дод, ки Исои Масеҳ Худованди ҳама аст.
- (**Мавъиза дар бораи рема**) Худо Исои Носириро бо Рӯҳулқудс ва бо қудрат тадҳин кард, ӯро дар рӯзи сеюм эҳё кард ва ӯро (Исои Масеҳи Носириро) ба мо ошкоро нишон дод, на ба тамоми мардум, балки ба мо, «шоҳидони баргузида дар назди Худо ки баъд аз эҳёи Писари Одам аз мурдагон хӯрда ва нӯшид».

→ Ҳар кӣ логотипро гирифтааст, омуриши гуноҳҳо хоҳад гирифт ва Рӯҳулқудс бар касоне, ки имон овардаанд, меафтад.

ин рема ([Ҳеч 10:36-44](#)).

- (Хатнашудагон аз миёни фарзандони мӯъмини Исроил)
  - Онҳое, ки бо Петрус меоманд (ба ӯ Инчили хатна супурда шуда буд) аз дидани он дар ҳайрат монданд. атои Рӯҳулқудс ба болои халқҳои ғайрияҳудӣ рехта мешавад ва шунидани онҳо ба забонҳои сухан меронад. ва ҳамду санои Худо.

Петрус гуфт, ки ҳеч кас таъмиди обро (логос) ба халқҳои ғайрияҳудӣ манъ карда наметавонад, зеро онҳо мисли

ҳаввориён низ Рӯҳулқудсро қабул карданд ([Ҳеч 10:45-47](#)).

### **Худо халқи ғайрияҳудиёнро истифода мебарад, то яҳудиёнро ба ҳасад баранд**

Тавассути гуноҳи Исроил, наҷот ба онҳое, ки халқи Худо нестанд (ё халқҳои ғайрияҳудӣ) рӯй меоранд, то Исроилро ба ҳасад баранд ([ба Рум 10:19](#), [ба Рум 11:11](#)). Мардуми ғайрияҳудӣ, ки имон оварданд **логотипи Худо** гирифт **ремаи Худо** ([Ҳеч 13:42](#)). Вақте ки яҳудиён диданд, ки тамоми шаҳр барои шунидани сухани Павлус омадааст **логотипи Худо**, онҳо пур аз ҳасад шуданд ва ҳамин тавр бар зидди ӯ сухан мегуфтанд ва куфр мегуфтанд ([Ҳеч 13:42-46](#)).

### **Павлус ба халқҳои ғайрияҳудӣ муроҷиат мекунад**

Ҳар рӯзи шанбе Павлус яҳудиён ва юнониҳоро дар куништ барангехт. Аммо вақте ки ӯ ба яҳудиён шаҳодат дод, ки Исо Масеҳ аст, онҳо муқобилият нишон доданд ва куфр гуфтанд, бинобар ин Павлус ҷомаи худро ҷунбонд. <sup>62440</sup> ва гуфт,

→ «Ҳуни шумо бар сари шумост; Ман пок ҳастам: минбаъд ба сӯи халқҳои ғайрияҳудиён хоҳам рафт» ([Ҳеч 18:4-6](#)).

Павлус воиз, расул ва оғои халқҳои ғайрияҳудист. Худо касонеро, ки шарикҳои азобҳои Инчил ҳастем, мувофиқи қудрати Худо наҷот дод ва моро бо даъвати муқаддасе, ки пеш аз замони абадӣ дар Исои Масеҳ ба мо дода шудааст, даъват кард.

Ҳоло он бо зуҳури Наҷотдиҳандаи мо Исои Масеҳ, ки маргро аз байн бурда, ҳаёт ва фано овард, то ба воситаи Инчил равшанӣ бахшад, ки дар он Павлус воиз, ҳавворӣ ва устоди халқҳои ғайрияҳудиён таъин шуда буд, зоҳир мегардад. [2Тм 1:8-11](#)).

- Худованд, Исои Худованд ва Исои Масеҳи Худованд (7/10)

### **Логотипҳои Худованд**

Азбаски яҳудиён бар зидди логоти Худо сухан ронда, куфр мегуфтанд, Павлус ва Барнаббо диданд, ки яҳудиён худро ба ҳаёти ҷовидонӣ нолиқ мешуморанд ва гуфтанд: «Лозим буд, ки **логотипи Худо** бояд аввал ба шумо **гуфта мешуд**» ([Ҳеч 13:46](#)).

Ин ба онҳо сабаби кофӣ медиҳад, то ба халқҳои ғайрияҳудиён муроҷиат кунанд, ки пешгӯии Мусоро иҷро мекунанд,

→ «Ба воситаи ононе, ки қавм нестанд, ҳасадатонро ба вучуд меоварам, ва аз халқи аблаҳ шуморо ба ҳашм хоҳам овард» ([ба Рӯм 10:19](#)).

Логотипҳои Худо бори аввал ба яҳудиён гуфта шудааст, балки халқҳои ғайрияҳудиён ҷалол доданд ва имон оварданд логотипи Худованд ва рема гирифта, яҳудиёноро ҳасад бурданд ([Ҳеч 13:46-48](#)).

#### **Ҳама юнониён бар зидди логотипҳо, номҳо, & Қонуни яҳудӣ**

Яҳудиён якдилона бар зидди Павлус дар назди курсии доварӣ шӯриш бардоштанд ва даъво карданд, ки ӯ мардумро бар хилофи шариат ибодат кардани Худо водор кардааст. Аммо ноиби Аҳоия (Галлио) онҳоро аз курсии доварӣ пеш кард, зеро саволхояшон дар бораи логотип, ном ва қонуни онҳо буд. Он гоҳ тамоми юнониён (миллати ғайрияҳудиён) сардори кӯништро (Сустен, шарикӣ Павлус) дар назди курсии доварӣ заданд ([Ҳеч 18:12-17](#)).

#### **Логотипҳо аз Худованд Исо**

Дар кӯништ Павлус дар бораи Малакути Худо мувоҳиша мекард ва онҳоро бовар мекунанд, аммо вақте ки одамони беимон дар пеши мардум дар бораи ин роҳ бадгӯӣ мекарданд, бо шогирдонаш рафт ва ӯ ҳар рӯз дар мактаби Тиранус баҳс мекард.

Пас аз ду сол, яҳудиён ва юнониёни Осиё логотипи Исои Худовандро шуниданд ва Худо ба воситаи дастони Павлус қувваи махсусе дод, то онҳоро шифо диҳад, ва бемориҳо ва рӯҳҳои бад онҳоро тарк карданд ([Ҳеч 19:8-12](#)).

#### **Рӯҳи бад қудрати исми Исои Худовандро тавассути яҳудиён намедонад**

Рӯҳи бад қудрати исми Исои Худовандро, ки Павлус гуфта буд, медонист, аммо онҳо қудрати яҳудиёни овора, ки зӯварон ва ҳафт писари саркоҳини яҳудӣ буданд, намедонистанд. Ҳамин тавр, марди рӯҳи нопок бар онҳо ҷаҳид ва бар онҳо ҳукмронӣ кард ва бар онҳо ғолиб омад ва онҳоро водор сохт, ки бараҳна ва захмӣ аз хона гурехт.

→ Ҳамаи яҳудиён ва юнониёни Эфсӯс, вақте ки ин ба онҳо маълум шуд, тарсиданд, ва исми Исои Худованд калон карда шудааст ва логотипи Худо пурқувват ва ғолиб омад ([Ҳеч 19:13-20](#)).

#### **Имон ба Худованди мо Исои Масеҳ**

Павлус пирони калисоро ҷеғ зада, ба онҳо гуфт, ки ӯ ба Худованд хизмат мекард, дар ҳоле ки яҳудиён бар зидди ӯ қасд мекашиданд ва дар пеши назари мардум пиронро хона ба хона таълим меод ва ба яҳудиён ва юнониён шаҳодат медиҳад, ки ба сӯи Худо тавба кунанд ва ба мо имон оваранд. Худованд Исои Масеҳ. Ҳарчанд Рӯҳулқудс ба Павлус шаҳодат дод, ки ӯро дар Ерусалим занҷирҳо ва мусибатҳо интизоранд, ӯ ҷони худро барои худ азиз намедонист, то ки роҳи худ ва хизматеро, ки аз Худованд Исои Масеҳ барои шаҳодат додан ба Инҷили Худо гирифта буд, ба анҷом расонад. Ҷайзи Худо ва мавъизаи ӯ дар бораи Малакути Худо ([Ҳеч 20:17-24](#)).

#### **Зӯҳури адолати Худо бидуни шариат**

Ҳама гуноҳ карданд ва аз ҷалоли Худо маҳрум шуданд. Бо имон ба Исои Масеҳ, адолати Худо ҳоло бе аъмоли шариат ба ҳамаи имондорон зоҳир мегардад ва ҳам яҳудиёни яҳудӣ ва ҳам халқҳои ғайрияҳудӣ бо ҷайзи Худо ба воситаи кафорат дар Исои Масеҳ озодона сафед мешаванд. Худо хатна ва номаҳтуниро ба воситаи имон сафед хоҳад кард; ҳамин тавр, фаҳри мо ба воситаи шариати имон аст, ки шариатро муқаррар мекунанд. [Рӯм 3:21-31](#)).

- Начоти Худо ба ҳама (8/10)

#### **Халқҳои ғайрияҳудӣ начот хоҳанд ёфт**

Малакути Худовчунон ки аз саркоҳинон ва фарисиён (яҳудиён) гирифта шуда, ба халқе дода шудааст, ки мева меоранд ([Матто 21:43](#)).

#### **Начоти Худо**

Павлус дар бораи Малакути Худо шаҳодат дод ва сардорони яҳудиёноро дар бораи Исо бар асоси шариати Мусо ва анбиё бовар кунанд, ва баъзе имон оварданд, ва баъзе не. [Ҳеч 28:17-24](#)), ки онро Ишаъе гуфтааст,

→«Шунида, хоҳед шунид, ва нахоҳед фаҳмид; ва бубинед, хоҳед дид, вале намебинед. «Зеро ки дили ин қавм мумий шудааст, ва гӯшҳояшон кунд шудааст, ва чашмонашон баста шудааст; мабодо набинанд бо чашмони онҳо, ва бо гӯшҳояшон бишнаванд, ва бо дили худ бифаҳманд, ва бояд рӯй гардонанд, ва ман шифо мебахшам онҳо. Пас, ба шумо маълум аст, ки наҷоти Худо ба халқҳо фиристода шудааст, ва онҳо онро мешунаванд.» ([Хеч 28:25-28](#)).

Павлус чун медонист, ки наҷоти Худо ба сӯи халқҳои ғайрияҳудиён фиристода шудааст ва онҳо онро хоҳанд шунид, Павлус бо итминон идома дод, ки Малакути Худоро мавъиза кунад ва чизҳои Исои Масеҳи Худовандро таълим диҳад. ([Хеч 28:23-30](#)).

#### **Худо рӯйбинӣ намекунад, пас одилон бо имон зиндагӣ хоҳанд кард**

Иброҳим ба Худо имон овард ва ин барои ӯ адолат ҳисоб карда шуд, бинобар ин писарони Иброҳим низ имон доранд. Худо халқи ғайрияҳудиёнро ба воситаи имон сафед хоҳад кард ва ҳамаи халқҳои яҳудиён ва ғайрияҳудиён дар Иброҳим баракат хоҳанд ёфт.

Ҳар касе ки он чиро, ки дар китоби шариат навишта шудааст, давом намедиҳад, лаънат аст; инчунин, онҳое ки аъмоли шариатро ба ҷо меоваранд, зери лаънат ҳастанд, зеро ҳеҷ кас ба василаи шариат дар назари Худо сафед намешавад.

Бинобар ин, «Лаънат бар ҳар касе, ки бар дарахт овезон аст» ([Ғал 3:13](#)) маънои

→ "**касоне, ки дар дарахти маърифати неку бадӣ овезонанд, ба қонун итоат мекунанд ва аз ин рӯ лаънат шудаанд.**»

Бутзеро ки Масеҳ моро аз лаънати шариат раҳо кард (ба воситаи лаънат барои мо), баракати Иброҳим ба халқҳои ғайрияҳудиён ба воситаи Исои Масеҳ расид ва мо ваъдаи Рӯҳро ба воситаи имон қабул мекунем; Пас, одилон бояд бо имон зиндагӣ кунанд ([Ғал 3:6-14](#)).

#### **Аввал яҳудиён ва юнонӣ низ**

Агар дар назди Худо эҳтироми одамон набояд, пас чаро аввал яҳудиён ва юнониён низ?

→ Яҳудиён табиатан гунаҳкори халқҳои ғайрияҳудӣ нестанд ([Ғал 2:15](#)), Павлус Инҷили Масеҳро мавъиза кард, то аввал дар яҳудӣ ва инчунин ба юнонӣ (ки он халқи ғайрияҳудиён аст) самар оварад. Ҳамин тариқ, онҳое, ки самарои адолатро ба бор меоранд, офарида мешаванд **адолати Худодар Масеҳ**, ки бо қудрати Худо барои наҷот ба ҳамаи онҳое, ки имон овардаанд (хатна ва номахтунӣ дар ҷисм) зоҳир хоҳад шуд. ([Рӯм 2:9-11](#), [ба Рӯм 1:16](#), [ба Рӯм 3:9](#)).

Аз ҷиҳати рӯҳонӣ, ҳама халқҳо (хатна ва номахтунӣ дар ҷисм) халқҳои ғайрияҳудӣ буданд, зеро ҳамаашон пеш аз омадани Исои Масеҳ ба ҷаҳон барои наҷот додани гуноҳкорон зери гуноҳ буданд ([1Т 1:15](#)), аз ин рӯ байни онҳо ҳеҷ тафовуте нест; яъне Худованд барои ҳама як аст, пас ҳар кӣ исми Худовандро мехонад (kyrios)<sup>973</sup> бо моли (он чи аз они Худост) зиёд мешавад, наҷот меёбад ([Рӯмиён 10:12-13](#)).

#### **Ҳама дар як бадан, ба бадани Масеҳ таъмид мегиранд**

Масеҳ мурд, то ки мо бо як Рӯҳ дар як бадан таъмид гирем, хоҳ яҳудӣ, хоҳ юнонӣ, хоҳ ғулмон, хоҳ озод, хоҳ мард, хоҳ зан, варвар ва хоҳ скиф, зеро Худо онҳоро (яҳудиён, юнониён ва ғайрияҳудиён) бо хуни Худ харидааст. <sup>973</sup>Бинобар ин, имондорон набояд онҳоеро, ки аз осмон аломат мепурсанд, ва онҳоеро, ки ҳикмате, ки аз боло нозил нашудааст (заминӣ, табиӣ ва шайтонӣ) меҷӯянд ва калисои Худоро хафа накунад.

Азбаски Масеҳ дар ҳама чиз аст, онҳое ки аз Рӯҳ нӯшиданд, ҷисми Масеҳ мебошанд, новобаста аз хатна ё номахтунӣ дар ҷисм. Аз ин сабаб Петрус гуфт, ки Худо рӯйбин нест, зеро Ӯ ҳар як халқи ғайрияҳудӣро, ки аз Ӯ метарсад ва дар рӯҳ ва дар Рут адолат амал мекунанд, қабул мекунанд ([Jhn4:24,1Кр 10:32,1 Кӯр 12:13,1 Кӯр 12:27,Ғал 3:28, Кол 3:11,Хеч 10:34](#)).

<sup>973</sup>Видеои 37. "Шумо бо нарх (шараф) харидаед" барои тафсилот.

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/37-the-field-of-blood-a-possession-you-are-bought-with-a-price-an-honour/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/37-the-field-of-blood-a-possession-you-are-bought-with-a-price-an-honour/).

- Сирри ва халқҳои ғайрияҳудӣ (9/10)

### **Сирри**

Павлус шуморо насихат медиҳад, ки аз асрори он беҳабар набошед, ки то даме ки пуррагии халқҳои ғайрияҳудӣ (на бани-Исроил, на бани-яхудӣ) ба Малакути Худо дохил нашаванд, аз як қисми Исроил (бани-Исроил ё яҳудиён) кӯрӣ хоҳад буд. [Матто 21:43](#)). Тамоми исроилиён (яхудиёни рӯҳонӣ) аз ҷониби наҷотдиҳандаи Сион Исои Масеҳ наҷот хоҳанд ёфт. [1Пе2:5-6](#), [Румиён 11:25-26](#)).

### **Хушо касе ки ба исми Худованд меояд**

Исо яҳудиёро (шарибон ва фарисиён) риёкорон, морҳо ва насли морҳо меномад, зеро онҳо писарони касоне ҳастанд, ки паёмбаронро куштанд, вале онҳо қабрҳои анбиёро сохтанд ва қабри одилонро орастаанд. Исо ба онҳо мегӯяд, ки яҳудиён Исоро нахоҳанд дид, то даме ки бигӯянд: «Муборак аст Он ки ба исми Худованд меояд», яъне то вақте ки онҳо дар байз дар шинохти Худованди мо ва [Наҷотдиҳандаи Исои Масеҳ ва Худовандро ҳамчун Наҷотдиҳандаи худ қабул кунед](#). Аммо дар ин миён халқҳои ғайрияҳудиён наҷот хоҳанд ёфт ([Матто 23:29-39](#)).

### **Сирри худопарастӣ**

Барои наҷот додани тамоми Исроил, ки аз қисм буданд ва аз ҷалоли Худо маҳрум шуданд, Худо дар қисми Писари Одам зоҳир шуд, дар Рӯҳи Писари Худо сафед шуд, ба воситаи фариштагон дида шуд ва ба халқҳои ғайрияҳудӣ мавъиза карда шуд. . Ҷаҳон ба Ё имон овард, ва Ё ба ҷалол гирифта шуд.

Пас аз он ки Исо муддати тӯлонӣ дар рӯи замин таълим медод, яке аз шогирдони Исо (Филиппӣ) аз Ё (Худованд) хоҳиш кард, ки Падарро ба ӯ нишон диҳад. Исо гуфт, ки шогирде ки Масеҳро дидааст, Падарро низ дидааст, зеро Худо дар Масеҳ буд. Бинобар ин, шогирдон дар Худованд бояд бовар кунанд, ки Масеҳ дар Падар аст ва Падар дар Масеҳ. Ин рема аст, ки Падаре, ки дар Масеҳ сокин аст, ба воситаи Писари Худ ба шумо (шогирд) сухан мегӯяд ([1Тм 3:16](#), [Jhn14:8-10](#)).

### **Сирри Масеҳ& Интиқоли ғайзии Худо**

Интиқоли ғайзии Худо дар он аст, ки Худо ба Павлус сирри Масеҳро ошкор кардааст, ки он дар наслҳои дигар ба писарони одам маълум набуд, вале ҳоло ба ҳаввориён ва анбиёи муқаддаси худ тавассути Рӯҳ ошкор шудааст.

**Писарони одам** Ба бани-Исроил ё яҳудиён, ки дастӣ дар қисм хатна шудаанд, ишора кунед.

- Ваҳе ки ба Павлус маълум шуд, ин аст, ки «халқҳои ғайрияҳудиён (ҳам яҳудиён ва ҳам ғайрияҳудиён, ки аз қисм буданд ва аз ҷалоли Худо аз нуқтаи назари рӯҳонӣ маҳрум буданд) бояд ворисони ҳамтоён ва як Бадани (Масеҳ) бошанд, ва шарикони (логос) ваъдаи Ё дар Масеҳ ба воситаи Инҷил (ки моро ба воситаи муошират ба наҷот мебахшад)». <sup>974</sup>([Эф 3:1-8](#)).

### **Сирри дархалқҳои ғайрияҳудӣ зоҳир шуданд**

Ваҳии сирре, ки аз ибтидои олам пинҳон буд, ҳоло ба муқаддасони муқаддаси Худо ба воситаи итоаткориҳои имон мувофиқи таблиғи ваҳии Исои Масеҳ зоҳир мегардад.

Хулоса, сарвати ниҳони ҷалоли асрор дар халқҳои ғайрияҳудӣ (хатна ва номахтунӣ дар қисм) "Масеҳ дар шумо, умеди ҷалол аст." Аз ин рӯ, мо ба хулосае омадаем, ки одам ба воситаи имон бе аъмол сафед мешавад.

Бинобар ин, шумо, халқҳои ғайрияҳудӣ, Худоро барои марҳаматаш ҳамду сано мегӯед ва бо қавми Худо шодӣ мекунед: Худовандро тамоми қавми Худо, ҳамду сано гӯед ва Худои ягонаи ҳақимро ба василаи Исои Масеҳ ҷалол диҳед, ки Ёро то абад ҷалол бод.

омин ([Кол 1:26-27](#), [Румиён 16:26-27](#), [Румиён 15:9-10](#)).

### **Халқи муқаддаси Исроил**

Шумо (миллати ғайрияҳудиён) халқи Худо набудед, аммо ҳоло шумо халқи Худо ҳастед (қавми муқаддаси аз чиҳати рӯҳонӣ хатнашудаи Исроил), ки марҳамат ба даст овардаед.

<sup>974</sup>Видео 31. «Назари назди Худо (Мӯйи сар).

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/31-a-nazarite-onto-god-the-hair-of-the-head/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/31-a-nazarite-onto-god-the-hair-of-the-head/).

Шумо (халқи ғайрияҳудиён, ки халқи Худо шудаед) насли баргузида, коҳини шоҳона ва халқи муқаддас ё халқи хоси Исроил ҳастед, ки аз зулмот ба нури аҷоибии Худо даъват шудаед. [1Пот 2:9–10](#)).

### **Халқи Исроил дар Ерусалими нав**

Дар миёни кўчаи Ерусалими Нав дарёи поки ҳаёт аз тахти Худо ва Барра қорӣ мешавад, ва дарахти ҳаёт дар ҳар тараф аст, ки дувоздаҳ навъ мева медиҳад ва ҳар моҳ меваи худро медиҳад. Ва барғҳои дарахти ҳаёт дар хонадони халқи Исроил буд ([Апок 22:1-2](#)).

- Идорақунандаи содиқ ва хирадманди Худованд бошед (10/10)

### **Масеҳро ба исми Ў ба ҳамаи халқҳои ғайрияҳудӣ мавъиза кунед**

Ҳама чиз дар бораи логотип, ки дар шарияти Мусо, анбиё ва Забур навишта шудааст, бояд иҷро шавад. Агар фаҳми туро кушояд, Навиштаҳои бароят кушода мешаванд. [Лук24:44-47](#));

«Ба Масеҳ лозим буд, ки уқубат кашад ва дар рӯзи сеюм аз мурдагон эҳёе шавад, ва тавба ва омуриши гуноҳҳо ба исми Ў дар тамоми халқҳои ғайрияҳудӣ, аз Ерусалим сар карда мавъиза карда шавад» ([Лук 24:46-47](#)).

### **мавъиза кунед(вақти охир) Инчили Малакут ба ҳамаи халқҳои ғайрияҳудӣ**

Исо ба шогирдонаш мегӯяд, ки як санги биноҳои маъбад, ки онҳо мебинанд, боқӣ наместон, зеро бино ба замин афтад. Яъне, пас аз фаро расидани соати маслуб ва эҳёи ӯ, подшоҳи ин ҷаҳон доварӣ хоҳад шуд ([Jhn16:11](#)).

Шогирдон дигар на дар кӯҳҳо ва на дар Ерусалим Падарро парастид мекарданд, зеро Худованд ба осмон қабул карда шуд ва аз ин рӯ онҳо дигар аз меваи ток наменӯшанд, балки дар Малакути Худо нав менӯшанд. Азбаски Исо ва Падари Ў як ҳастанд, мо, ки Исои Масеҳ ҷалол додааст, низ як ҳастем; бинобар ин, парастандагони ҳақиқӣ Падарро дар рӯҳ ва дар Рут ибодат мекунанд ([Jhn4:23](#)).

Исо шогирдонашро огоҳ кард, ки дар охири дунё фирефта нашаванд. Вақте ки аломати омадани Ў пайдо мешавад, бисёриҳо ба исми Ў омада, хоҳанд гуфт: «Ман Масеҳ ҳастам» ва одамон ҷангҳо ва овозаҳои ҷангҳо хоҳанд шунд, вале интиҳо ҳанӯз нест. Халқи халқҳо бар зидди халқи Исроил қиём хоҳад кард, ва салтанати ин ҷаҳони шарир бар зидди Малакути Осмон қиём хоҳад кард ([2Тм 4:18](#)) ва қаҳтиҳо, вабоҳо ва заминҷунбӣ дар ҷойҳои гуногун, ки ибтидои андӯх мебошанд.

Шогирдони Исо таслим хоҳанд шуд, то ки ба хотири исми Ў ба азобу уқубат гирифта шаванд, кушта шаванд ва аз ҷониби ҳамаи халқҳои беимон нафрат кунанд. Ҷаҳон бояд бовар кунад, ки Худо Исоро фиристод, то ки онҳо ба воситаи Масеҳ дар Худо як бошанд. Ба ибораи дигар, мо, ки имондорон, бояд дар Масеҳ бимонем, «Дар Худо як» бошем ([Матто 24:3–14](#), [Матто 28:18](#), [Jhn10:30](#), [Jhn17:22](#)).

Вақте ки Чӯпони мо меояд, халқҳои имондор ва беимон дар назди Ў ҷамъ мешаванд ва Ў гӯсфандорро (халқи мӯтамад, писарони Худо) аз бузҳо (халқҳои беимон, писарони шарир) ҷудо хоҳад кард ([Матто 25:32](#), [Лук18:8](#)).

\* Ба ҳамаи бандагони беадолатӣ (Идораи содиқ ва хирадманди Худованд бошед)

**Худоё** аввал инро ошкор кард **Исои Масеҳ** ба бандаи худ Юҳанно ([Апок 1:1](#)) то ба бандагони Худ он чиро, ки бояд ба наздикӣ воқеъ шавад, нишон диҳад, ва онҳое ки таслим шуда, бандагони адолат шуданд, Павлус буданд ([Ба Рум 1:1](#)), Яҳудо ([Jde1:1](#)), Титус ([Тит 1:1](#)), Сантьяго ([Сант 1:1](#)) ва Шимёни Петрус ([2Пт 1:1](#)). Бандагони одилон аз они Худованд ҳастанд, бинобар ин онҳо барои Худованд зиндагӣ мекунанд ва мемиранд, зеро медонанд, ки Масеҳ ҳам мурд, ҳам эҳёе шуд ва ҳам эҳёе шуд, то Худованд бар зиндагон ва мурдагон бошад ([Апок 1:1](#), [Рум 6:16-17](#), [Румиён 14:7–9](#)).

Шумо бандагони гуноҳ будед, аммо Худоро шукр, ки вақте ки шумо ба шакли таълиме, ки ба шумо дода шудааст, аз тахти дил итоат намуда, аз гуноҳ озод шудед ва бандагони адолат шудед.

Онҳое, ки аз шумо шуданд **ҳодимони адолат** бояд **тамоми рамаро, ки Рӯҳулқудс шуморо бар онҳо нозирон таъин кардааст, ғизо диҳед, то калисои Худоро, ки Ў бо Хуни Худ харидааст, бихӯред.** ([Хеч 20:28](#)).

Рамаи сергизомаънои хӯрданро дорад "иттиҳоди Бадани Масех (1Қр 10:16,1Қр 11:24), ки Павлуси ҳавворӣ дар ҳузури мардум ба ёди Исои Худованд карда буд (Ҳеч 27:35-37).

Бд тайёр, Писари Одамсоате меояд, ки шумо интизор набудед; бинобар ин, Исо ба шумо меғӯяд,  
→ "Кист идоракунандаи мӯътамад ва донои Худованд, ки Худованд идоракунандаро бар хонадони Худ ҳоким гардонад, то ба онҳо хиссаи гуштро дар вақташ диҳанд?" (Луқ12:36-42).

\* Инро иҷро кунед, агар шумо ба ваҷд омадани аввалинро аз даст диҳед

#### **Исо дарест, ки аз он ба Масех дохил шудан мумкин аст**

Шумо мисли мардоне бошед, ки бозгашти Парвардигорашонро аз тӯй интизоранд, то чун биёяд ва дарро бикӯбад, дарро боз кунанд. Луқ12:36, Апок 3:20).

Мардоне, ки мешунаванд Худованд гусфанданд, ва дари гусфандон аст Исо (ё логотипи Худо), ва гусфандоне, ки аз дар дароманданд (Масех) начот хоҳанд ёфт, зеро онҳо даромада ва берун хоҳанд шуд ва чарогоҳе пайдо мекунанд, ки дар он ҷо ҳаёти фаровон хоҳанд дошт (ремаи Худо).<sup>975</sup> Пас, ба овози Худованд гӯш диҳед ва дарро кушоед, то ки Масех дохил мешавад (дар дили худ) ва бо ту шом хӯред ва бо Ё хӯрок хӯред, ки логотипи дар туро ба рема табдил медиҳад.<sup>976</sup>

Ё ҳатман ҳамчун дузд бармегардад, пас ҷомаи худро нигоҳ доред (либоси ба хун ғӯтонда =) логотипҳои аз Худо, Апок 19:13) то омадани Худованд ва Начотдиҳанда Исои Масех (Апок 16:15).

→ «Муборак аст Он ки ба исми Худованд меояд» (Матто 23:39), Пас интизори Худованд, аммо дар ин миён, **НАБОШАД "МАРКАИ ХАЙВОН" аммо "ОМАД БОШЕД" ба хотири исми Ё ва ба осмони абадӣ дохил шавед.**

***Худованд ваъда дод, ки барои шумо боз меояд, пас барои бозгашти Ё омода бошед.***

<sup>975</sup>Видеои 27. «Ҷисм, ҷон ва рӯҳ».

[www.therhemaofthelord.com/uncategorized/27-the-field-of-blood-a-possession-you-are-bought-with-a-price-an-honour/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/27-the-field-of-blood-a-possession-you-are-bought-with-a-price-an-honour/).

<sup>976</sup>Видеои 30. «Мӯсоидат» [www.therhemaofthelord.com/uncategorized/30-the-communion/](http://www.therhemaofthelord.com/uncategorized/30-the-communion/).



## Библиография

Библияи ҳарфи кабуд. Луғати юнонии Стронг (kjv).[www.bluetterbible.org](http://www.bluetterbible.org).

Дасти вазоратҳои ёрирасон. Паём барои Амрико.[https://www.handofhelp.com/vision\\_1.php](https://www.handofhelp.com/vision_1.php).

Суруд, Кларе ҲС. Ремаи Худованд (видеоҳои №1 то №49).[www.therhemaofthelord.com](http://www.therhemaofthelord.com).

Созмони Милали Муттаҳид. Гузориши Ҳадафҳои Рушди Ҳазорсола 2015. (2016). Дар гузориши Ҳадафҳои Рушди Ҳазорсола.

<https://doi.org/10.18356/6cd11401-en>.

Дафтари Созмони Милали Муттаҳид оид ба ҳамоҳангсозии қорҳои башардӯстона - сарзамини ишғолшудаи Фаластин | Зиёда аз 700 роҳ

*Монеаҳо ҳаракати фаластиниро дар дохили соҳили Фарб назорат мекунанд.* 8 октябри соли 2018.

<https://www.ochaopt.org/content/over-700-road-obstacles-control-palestinian-movement-within-west-bank#:~:text=West%20Bank%20obstacle%20types,%2C%20earth%20девор%2C%20ва%20>

Дафтари Созмони Милали Муттаҳид оид ба ҳамоҳангсозии қорҳои башардӯстона. Ҳисоботи навсозии апрели 2004. ImpNech аз ҷудоии Исроил

*монеа ба ҷамоаҳои зарардидаи соҳили Фарбӣ - Масъалаи Фаластин.* 12 март соли 2019.

<https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-199846/>.

Шўъбаи омори Созмони Милали Муттаҳид. (nd), Гурӯҳҳои минтақавӣ - Нишондиҳандаҳои SDG.

<https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/regional-groups/>.

Википедиа. Монеаи соҳили гарбии Исроил. 29 июли соли 2023.[https://en.wikipedia.org/wiki/Israeli\\_West\\_Bank\\_barrier](https://en.wikipedia.org/wiki/Israeli_West_Bank_barrier).